

**ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН
ВАЗОРАТИ КОРҲОИ ДОХИЛӢ
АКАДЕМИЯ**

*Ба истикболи 35-умин солгарди
Истиқлолияти давлатӣ ва 25 солагии
қабули Кодекси ҷиноятии
Ҷумҳурии Тоҷикистон*

ХУҚУҚИ ҔИНОЯТИЙ

ҚИСМИ МАҲСУС

КИТОБИ ДАРСӢ

Чилди II

*Бо қарори Мушовараи Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти № 02/5 аз 30-юми январи
соли 2023 ба сифати китоби дарсӣ барои муассисаҳои
таҳсилоти олии касбӣ тавсия карда шудааст*

Душанбе
«Нашриёти муосир»
2023

ТДУ 343 (075.8) (575.3)
ТКБ Я 73 67.99 (2) 93 (2 точик)
Х – 90

МУҚАРРИЗОН:

Азиззода Убайдулло Абдулло – мудири кафедраи назария ва таърихи давлат ва хуқуқи факултети хукуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, доктори илмҳои хукуқшиносӣ, профессор;

Назаров Аваз Қувватовиҷ – мудири кафедраи фаъолияти экспертизи судии факултети хукуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, доктори илмҳои хукуқшиносӣ, профессор;

Нематов Акмалҷон Рауфҷоновиҷ – сарҳодими илмии Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва хуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, доктори илмҳои хукуқшиносӣ, дотсент;

Лутғуллозода Шавкат – муовини якуми Раиси Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Зери таҳрири умумии
Вазири корхои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон,
Хукуқшиноси шоистаи Тоҷикистон,
доктори илмҳои хукуқшиносӣ, дотсент,
генерал-полковники милиитсия
Рахимзода Рамазон Ҳамро

Хуқуқи чиноятӣ. Қисми маҳсус: китоби дарсӣ: дар III ҷилд. Ҷилди II / Зери таҳрири умумии д.и.ҳ., дотсент Раҳимзода Р.Ҳ. – Душанбе: «Нашриёти мусор», 2023. – 640 с.

Ҷилди дуюми китоби дарсии ҳуқуқи чиноятӣ омӯзшии Қисми маҳсуси ҳуқуқи чиноятиро дар бар гирифта, мавзуъҳои чиноятҳо ба муқобили ҳаёт ва саломатӣ, озодӣ, обрӯ ва эътибори шаҳс, озодии ҷинсӣ ва даҳлнапазрии ҷинсӣ, ҳуқуқ ва озодиҳои конуститутсионии инсон ва шаҳрванд, оила ва ноболигон, амнияти ҷамъиятӣ ва саломатии аҳолӣ, бехатарии ҳаракат ва истифодаи нақлиётро фаро мегирад.

Китоби дарсии мазкур барои курсантону шунавандагон, доњишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ, ки бо ихтисоси ҳуқуқшиносӣ таҳсил менамоянд, аспирантону адъюнктон, докторантон, омӯзгорон, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва доираи васеи хонандагон тавсия карда мешавад.

Китоби дарсӣ бо дарназардошти таомоми тағйироту иловаҳои даҳлдори қонунгузорӣ то санаи нашр таълиф шудааст.

ISBN 978-99985-900-7-6

© Ҳайати муаллифон, 2023

© Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2023

ХАЙАТИ МУАЛЛИФОН:

Шарифзода Файзалий Раҳмоналий – сардори Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, генерал-майори милитсия: боби 25 (дар ҳаммуаллифӣ);

Зоир Ҷурахон Маҷидзода – сарҳодими илмии Институти фалсафа, сиёsatшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, генерал-майори милитсия: боби 25 (дар ҳаммуаллифӣ);

Раҳмадҷонзода Рифат Раҳмадҷон – муовини сардори Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба илм, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, подполковники милитсия: боби 31 (дар ҳаммуаллифӣ);

Бобоҷонзода Исрофил Ҳусейн – сарҳодими Институти фалсафа, сиёsatшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор: боби 24 (дар ҳаммуаллифӣ);

Қудратов Некруз Абдуниабиевич – сардори Раёсати илм ва инноватсияи Доғишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент: боби 28 (дар ҳаммуаллифӣ);

Назарзода Носир Ҷобир – профессори кафедраи ташкили идора-кунии фаъолияти хифзи ҳуқуқи факултети №1 Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, полковники милитсия: бобҳои 25 (дар ҳаммуаллифӣ), 27 (дар ҳаммуаллифӣ);

Ғаффорӣ Назира Абдуллоҳозода – профессори кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминалистика ва пешгирии коррупсияи Доғишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёsatи Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ: боби 25 (дар ҳаммуаллифӣ);

Насуриён Пӯлод Асадулло – сардори Муассисаи давлатии таълимии “Коллеҷи милитсияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон”, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, полковники милитсия: боби 27 (дар ҳаммуаллифӣ);

Ализода Аличон Шариф – мувини аввали сардори Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, полковники милитсия: бобҳои 29 (дар ҳаммуаллифӣ), 32 (дар ҳаммуаллифӣ);

Мансурзода Амиршоҳ Мансур – сардори факултети №2 Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, подполковники милитсия: боби 28 (дар ҳаммуаллифӣ);

Ғафурӣ Мехриҷдин Садриддин – сардори факултети №4 Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, полковники милитсия: боби 28 (дар ҳаммуаллифӣ);

Заробидинзода Сулаймон Заробидин – сардори шӯбай ташкилий илмӣ ва табъу нашри Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, майори милитсия: бобҳои 27 (дар ҳаммуаллифӣ), 31 (дар ҳаммуаллифӣ);

Ҳусейнзода Сино Хотамӣ – сардори кафедраи ҳуқуқи чиноятӣ, криминология ва психологияи факултети №2 Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, полковники милитсия: бобҳои 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31(дар ҳаммуаллифӣ);

Сафарзода Ҳаётҷон Сайдамир – профессори кафедраи пешгирии чиноятаҳои террористӣ ва таъмини бехатарии ҷамъиятии факултети № 6 Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, полковники милитсия: боби 30 (дар ҳаммуаллифӣ);

Нарзуллоzода Суҳроб Саидахмад – сардори кафедраи мурофиаи чиноятии факултети №2 Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, майори милитсия: боби 32 (дар ҳаммуаллифӣ);

Ахёзода Шоҳруҳ Табарукшо – дотсенти кафедраи ҳуқуқи чиноятӣ, криминология ва психологияи факултети № 2 Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, подполковники милитсия: бобҳои 26 (дар ҳаммуаллифӣ), 30 (дар ҳаммуаллифӣ).

НОМГҮЙИ ИХТИСОРАХО

- БПНМ – Бемории пайдошудаи норасоии масуният
- ВКД – Вазорати корҳои дохилӣ
- ВНМО – Вируси норасоии масунияти одам
- ИДМ – Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил
- ИЧШС – Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Шӯравии Сотсиалистӣ
- ИМА – Иёлоти Муттаҳидаи Амрико
- КА – Кодекси андоз
- КИЧҖ – Кодекси иҷрои ҷазои ҷиноятӣ
- КМ – Кодекси меҳнат
- КМГ – Кодекси мурофиаи гражданиӣ
- КМҖ – Кодекси мурофиавии ҷиноятӣ
- КХМ – Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ
- КО – Кодекси оила
- КТ – Кодекси тандурустӣ
- ҶТ – Ҷумҳурии Тоҷикистон
- ҶШС – Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистӣ
- МЭҲ – Машинаи электронии ҳисоббарор
- РМЗҖМ – Раёсати мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккил
- РСС – Республикаи Советии Сотсиалистӣ
- РСФСР – Республикаи Советии Федеративии Сотсиалистии Россия
- САҲА – Созмони Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо
- СММ – Созмони Миллали Муттаҳид

**БОБИ XXIV
МАФҲУМ, НИЗОМ ВА АҲАММИЯТИ ҚИСМИ
МАХСУСИ
ХУҚУҚИ ЧИНОЯТИИ ЧУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

§ 1. Мафхум, низом ва аҳаммияти Қисми маҳсуси хукуки чиноятин Ҷумҳурии Тоҷикистон

§ 2. Бандубасти чиноят

§ 1. Мафхум, низом ва аҳаммияти Қисми маҳсуси хуқуқи чиноятни Чумхурии Тоҷикистон

Баъди сохибистиқлол гардидани Чумхурии Тоҷикистон (9-уми сентябр соли 1991) дар кишвар ҷангӣ шаҳрвандӣ ба миён омад, ки ин сабаби нисбатан заиф гардидани иқтидори мақомоти ҳифзи ҳукуқ ва афзоиши ҷиноятҳои муташаккил гардид. 6-уми ноябр соли 1994 Конститутсияи Чумхурии Тоҷикистон қабул гардид, ки муносибатҳои нави ҳуқуқиро ба миён овард. Инсон, ҳукуқ ва озодиҳои он арзиши олӣ эътироф гардида, дар мадди аввал гузошта шуд. Кодекси ҷиноятии РСС Тоҷикистон дар мадди аввал манфиатҳои давлатро мегузошт, ки ин ба принсипҳои Конститутсияи Чумхурии Тоҷикистон мувофиқат намекард. 21-уми майи соли 1998 КҶ ҔТ қабул карда шуд, ки манфиатҳои шахсият дар мадди аввал гузошта шуд ва ба принсипҳои демократӣ мувоғиқ буд. Қабули Кодекси ҷиноятии нав маънои онро надорад, ки Кодекси ҷиноятии РСС Тоҷикистон соли 1961 қувваи амали худро пурра гум кардааст. Дар чунин ҳолат моддаи 13 КҶ ҔТ соли 1998 ба эътибор гирифта мешавад: «1) Қонуни ҷиноятие, ки ҷиноят будани кирдоро бартараф мекунад, ҷазоро сабук ё ба тарикӣ дигар вазъи шахси ҷиноят содиркарدارо беҳтар мекунад, қувваи бозгашт дорад, яъне ба шахсоне татбиқ мегардад, ки то эътибор пайдо кардани чунин қонун кирдор содир кардаанд, аз ҷумла ба шахсоне, ки муҳлати ҷазоро адо мекунанд ё кардаанд, вале доғи судӣ доранд. Аз лаҳзai эътибор пайдо кардани қонуне, ки ҷиноят будани кирдоро бартаро

раф мекунад, кирдори то эътибор пайдо кардани қонун содиршуда чиноят хисоб намешавад.

2) Агар қонуни нави чиноятй ҷазои кирдореро, ки шахс барои содир кардани он муҳлати ҷазоро адо мекунад, сабук созад, ҷазои таъйиншуда бояд мутобики ҳадди болоии ҷазое, ки қонуни чиноятин нав муайян кардааст, ихтисор карда шавад.

3) Қонуни чиноятие, ки чиноят будани кирдорро муқаррар менамояд, ҷазоро пурзӯр мекунад ё ба тарики дигар вазъи шаҳсеро, ки ин кирдорро содир намудааст, бадтар месозад, кувваи бозгашт надорад».

КЧ ҶТ воситаи муҳимтарин дар мубориза бар зидди чинояткорӣ, пешгирии содиршавии чиноятҳои нав ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, амнияти ҷамъияти ва саломатии аҳолӣ, муҳити зист, тартиботи ҷамъияти ва аҳлоқ, моликият, соҳти конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон, таъмини сулҳ ва амнияти башарият, ҳамчунин тарбияи шаҳрвандон дар рӯҳияи риояи Конституцияи ва қонунҳои ҷумҳурӣ маҳсуб меёбад.

КЧ ҶТ аз ду қисм иборат мебоша:

- 1) Қисми умумӣ;
- 2) Қисми маҳсус.

Қисми умумӣ – аз меъёрҳои ҳуқуқи чиноятй иборат аст, ки дар онҳо принципҳо, институтҳо ва мағфумҳои умумӣ пешбинӣ карда шуда, ҳолатҳои асосие, ки асосҳо ва доираи ҷавобгарии чиноятй ва татбики ҷазо, тартиб ва шартҳои озод кардан аз ҷавобгарии чиноятӣ ва ҷазоро муайян мекунанд, мустаҳкам карда мешаванд.

Қисми маҳсус – аз меъёрҳои ҳуқуқи чиноятй иборат аст, ки дар онҳо чиноятҳои мушаҳҳаси гурӯҳ ё намуди муайян, инчунин ҷазоҳое, ки барои содир кардани онҳо муқаррар карда шудаанд, пешбинӣ мешаванд.

Қисми умумӣ ва Қисми маҳсус бо ҳам дар алоқамандии зич мебошанд ва бо дарназардошти меъёрҳои Қисми умумӣ, Қисми маҳсус таҳлил карда мешавад, яъне бе дарназардошти Қисми умумӣ, оид ба Қисми маҳсус тасаввурот пайдо намудан ғайриимкон мебошад.

Алоқамандии Қисми умумӣ ва Қисми маҳсуси ҳуқуқи чиноятй дар он ифода мегардад, ки:

➤ барои иҷрои ҳамон як вазифа равона карда шудаанд, ки дар моддаи 2 КЧ ҶТ пешбинӣ гардидааст, яъне ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, амнияти ҷамъияти ва саломатии аҳолӣ, муҳити зист, тартиботи ҷамъияти ва аҳлоқ, моликият, ҳимояи соҳти конституционӣ ва амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз таҷовузи чино-

ятӣ, таъмини сулҳ ва амнияти башарият, тарбияи шаҳрвандон дар рӯҳияи риояи Конститутсия ва қонунҳои чумхӯрӣ, инчунин пешгирии чиноятҳо;

➤ ба ҳамон як принсипҳое, ки дар моддаҳои 4 то 10 КҶ ҶТ пешбинӣ шудаанд, асос меёбанд;

➤ Қисми умумӣ меъёрҳоеро дар бар мегирад, ки барои қонунгузории чиноятӣ таҳкурсӣ ба ҳисоб рафта, асос барои дар амал татбиқ гардидани меъёрҳои Қисми маҳсус эътироф мешаванд;

➤ дар вақти содир намудани кирдоре, ки дар Қисми маҳсус пешбинӣ шудааст, барои эътироф кардани ҳолати истиснокунандаи чиноят, меъёрҳои Қисми умумӣ ба инобат гирифта мешаванд (боби 8 КҶ ҶТ – ҳолатҳое, ки чиноят будани кирдорро истисно мекунанд) ва гайра.

Бояд зикр намуд, ки меъёрҳои Қисми маҳсус на фақат кирдорҳои барои ҷамъият ҳавғонкро чиноят эътироф карда, барои онҳо ҷазоро пешбинӣ менамояд, ҳатто дар бâъзе меъёр мағҳумҳоро пешбинӣ менамояд. Мисол, дар моддаи 366 КҶ ҶТ мағҳуми чиноятҳо ба муқобили хизмати ҳарбӣ дода шудааст. Дар эзоҳ ба моддаи 244 КҶ ҶТ мағҳуми тасарруф шарҳ дода шудааст ва дар эзоҳи моддаи 314 КҶ ҶТ мағҳуми шахси мансабдор шарҳ дода шудааст.

Қисми маҳсуси КҶ ҶТ аз фасли 7 то фасли 15, боби 16 то 34 ва моддаҳои 104 то 405-ро дар бар мегирад. Қисми маҳсус аз рӯйи объекти чиноят ҷудо карда мешавад.

Меъёрҳои Қисми маҳсуси КҶ ҶТ муносибатҳои муҳими хифзшавандаро муқаррар менамояд, ки дар илми ҳукуки чиноятӣ объекти чиноят эътироф мешаванд.

Объекти чиноят – муносибатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшавандада мебошад, ки дар натиҷаи содир намудани чиноят ба онҳо зарар расонида мешавад ё таҳдиди расонидани ҷунин зарар ба вучуд меояд.

Қисми маҳсуси ҳукуки чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи чунин объектҳо ба низом дароварда мешавад:

- 1) Объекти умумӣ;
- 2) Объекти гурӯҳӣ (хелиӣ);
- 3) Объекти намудӣ;
- 4) Объекти бевосита.

Объекти умумии чиноят – ин маҷмӯи ҳамаи муносибатҳои ҷамъиятие, ки бо қонуни чиноятӣ аз таҷовузи чиноятӣ ҳифз карда мешаванд. Агар ҳамаи моддаҳои Қисми маҳсуси КҶ ҶТ-ро таҳлил карда бароем, пас маҷмӯи муносибатҳое муайян мешаванд, ки онҳо объекти умумӣ ба ҳисоб рафта, бо Қонуни чиноятӣ ҳифз карда ме-

шаванд. Мисол, дар моддаҳои Қисми маҳсуси КҶ ҶТ чунин муносибатҳои ҷамъиятӣ ҳифз карда мешаванд:

- Ҳаёт;
- Саломатӣ;
- Озодӣ, обрӯ ва эътибор;
- Озодии ҷинсӣ ва дахлнапазирӣ ҷинсӣ;
- Ҳукуқ ва озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд;
- Оила ва ноболигон;
- Амниятӣ ҷамъиятӣ ва саломатии аҳолӣ;
- Бехатарии ҳаракат ва истифодаи нақлиёт;
- Амнияти экологӣ ва муҳити зист;
- Тартиботи ҷамъиятӣ ва аҳлоқ;
- Моликият;
- Фаъолияти иқтисодӣ;
- Амнияти иттилоотӣ;
- Асосҳои соҳти конститутсионӣ ва амнияти давлатӣ;
- Ҳокимияти давлатӣ ва манфиатҳои хизмати давлатӣ;
- Тартиботи идоракунӣ;
- Адолати судӣ;
- Хизмати ҳарбӣ;
- Сулҳу амнияти инсоният.

Объекти гурӯҳии (хели) ҷиноят – ин гурӯҳи муносибатҳои ҷамъиятии бо қонуни ҷиноятӣ ҳифзшавандай ба ҳам монанд ва бо ҳам алоқаманд мебошад, ки аз рӯйи табиати ҳукуқии ҳуд гурӯҳи якхеларо ташкил медиҳанд. Гурӯҳи якхелай ба ҳам монанди муносибатҳои ҷамъиятӣ аз рӯйи субъект ва предмети муносибат ва ё моҳияттан чудо карда мешаванд. Мисол, ба шахсият (fasli 7-уми КҶ ҶТ) – ҳаёт ва саломатии шаҳс, обрӯю эътибори шаҳс, озодии ҷинсӣ ва дахлнапазирӣ ҷинсии шаҳс, ҳукуқ ва озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд, манфиатҳои оилавии шаҳс ва манфиатҳои ноболигон мансуб мебошанд. Ҳамаи ин ҷиноятҳо дар асл ба шахсият равона карда шудаанд.

Аз муқаррароти дар боло зикргардида муайян мешавад, ки дар асоси нишонаи объекти гурӯҳӣ Қисми маҳсуси КҶ ҶТ ба нӯҳ фасл ҷудо карда шудааст:

- 1) Фасли VII – Ҷиноятҳо ба муқобили шахсият. Моддаҳои 104 – 178 КҶ ҶТ;
- 2) Фасли VIII – Ҷиноятҳо ба муқобили амнияти ҷамъиятӣ ва саломатии аҳолӣ. Моддаҳои 179 – 219 КҶ ҶТ;
- 3) Фасли IX – Ҷиноятҳо ба муқобили амнияти экологӣ ва муҳити зист. Моддаҳои 220 – 236 КҶ ҶТ;

4) Фасли X – Чиноятҳо ба муқобили тартиботи ҷамъиятӣ ва ахлоқ. Моддаҳои 237 – 243 КҶ ҔТ;

5) Фасли XI – Чиноятҳо дар соҳаи иқтисодӣ. Моддаҳои 244 – 297 КҶ ҔТ;

6) Фасли XII – Чиноятҳо ба муқобили амнияти иттилоотӣ. Моддаҳои 298 – 304 КҶ ҔТ;

7) Фасли XIII – Чиноятҳо ба муқобили ҳокимияти давлатӣ. Моддаҳои 305 – 365 КҶ ҔТ;

8) Фасли XIV – Чиноятҳо ба муқобили хизмати ҳарбӣ. Моддаҳои 366 – 394 КҶ ҔТ;

9) Фасли XV – Чиноятҳо ба муқобили сулҳу амнияти инсонӣ. Моддаҳои 395 – 405 КҶ ҔТ.

Объекти намудии чиноят – ин қисми объекти гурӯҳии чиноят ба ҳисоб рафта, гурӯҳи муайяни як намуд чиноятҳоро ҷамъ меоварад¹. Ҳамин тавр, объекти намудии чиноят гурӯҳи чиноятҳои як намудро² дар ҳуд ҷамъ менамояд, ки ҳар яки онҳо дар вақти содир намудани чиноят ба сифати объекти бевосита баромад менамоянд. Вобаста ба ин, аз рӯйи объекти намудии чиноят, фаслҳои Қисми маҳсуси КҶ ҔТ ба бобҳо чудо карда мешаванд. Мисол, вобаста ба объекти намудии чиноят, фасли VII – Чиноятҳо ба муқобили шахсият ба ҷунин бобҳо тақсим карда мешавад:

1) Боби 16 – чиноятҳо ба муқобили ҳаёт ва саломатӣ. Моддаҳои 104 то 129 КҶ ҔТ-ро дар бар мегирад;

2) Боби 17 – чиноятҳо ба муқобили озодӣ, обрӯ ва эътибори шахсият. Моддаҳои 130 то 137¹ КҶ ҔТ-ро дар бар мегирад;

3) Боби 18 – чиноятҳо ба муқобили озодии ҷинсӣ ва даҳлопазирӣ ҷинсӣ. Моддаҳои 138 то 142¹ КҶ ҔТ-ро дар бар мегирад;

4) Боби 19 – чиноятҳо ба муқобили ҳуқуқ ва озодиҳои конституционии инсон ва шаҳрванд. Моддаҳои 143 то 164 КҶ ҔТ-ро дар бар мегирад;

5) Боби 20 – чиноятҳо ба муқобили оила ва ноболигон. Моддаҳои 165 то 178 КҶ ҔТ-ро дар бар мегирад.

Объекти бевоситаи чиноят – ин муносабатҳои конкретии (мушаххаси) ҷамъиятӣ мебошад, ки ба он кирдори (ҳаракат ё беҳаракатии) чиноятӣ равона шуда зарар мерасонад ё таҳдиди расонидани ҷунин зарарро ба вучуд меорад. Аз рӯйи нишонаи объекти бевосита бобҳои Қисми маҳсуси КҶ ҔТ ба моддаҳо чудо карда

¹ Ниг.: Российское уголовное право. Часть общая. Том 1 / Под. ред. проф. А.И. Рарога. М.: Профобразование, 2001. С. 109.

² Ниг.: Фаффорова Н.А., Ҳусейнов С.Х. Ҳуқуқи чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қисми умумӣ. Мағҳумҳо дар нақшаҳо. Ҳуҷанд, 2011. С. 31.

мешаванд. Ҳамин тавр, одамкушӣ (моддаи 104 КҶ ҔТ) ба муқобили ҳаёт равона карда шудааст; одамрабоӣ (моддаи 130¹ КҶ ҔТ) ба муқобили хукуқ ва озодии шахс равона шудааст; таҳқири оммавии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат ё тӯҳмат кардан ба ў (моддаи 137¹ КҶ ҔТ) ба муқобили обрув ва эътибори шахс равона карда шудааст; дуздӣ (моддаи 244 КҶ ҔТ) ба муқобили моликият равона карда шудааст ва гайра.

Чи тавре маълум гардида, аз рӯйи объекти бевосита бобҳои Қисми маҳсуси КҶ ҔТ ба моддаҳо чудо карда мешаванд. Мисол, аз рӯйи нишонаи объекти бевоситай ҷиноят, ҷиноятҳо ба муқобили ҳаёт ва саломатӣ (боби 16 КҶ ҔТ) ба ду зергурӯҳ чудо карда мешаванд:

- 1) Ҕиноятҳо ба муқобили ҳаёти шахс, ки моддаҳои 104 то 109 КҶ ҔТ-ро дар бар мегирад;
- 2) Ҕиноятҳо ба муқобили саломатии шахс, ки моддаҳои 110 то 129 КҶ ҔТ-ро дар бар мегирад.

Ҳамин тавр, низоми Қисми маҳсуси хукуқи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз низоми Қисми маҳсуси КҶ ҔТ иборат мебошад.

Мувофиқм моддаи 1 КҶ ҔТ қонунҳои наве, ки ҷавобгарии ҷиноятиро пешбинӣ менамоянд, ба Кодекси ҷиноятӣ бояд дохил карда шаванд.

Аҳаммияти Қисми маҳсуси хукуқи ҷиноятӣ дар он ифода мегардад, ки меъёрҳои он:

- ҳимояи муҳимтарин муносибатҳои ҷамъиятиро таъмин менамояд;
- инъикоскунандаи принсипи қонуният (ҷиноят будани кирдор, сазовори ҷазо ва оқибатҳои дигари хукуқии ҷиноятӣ будани онро танҳо КҶ ҔТ муайян менамояд; татбиқи қонуни ҷиноятӣ аз рӯйи киёс манъ аст);
 - татбиқи сиёсати ҷинояти давлатро таъмин менамояд;
 - дорои меъёрҳо мебошад, ки кирдорҳои мушахҳаси барои ҷамъият ҳавфноқро ҷиноят эътироф менамояд;
 - таркибҳои ҷиноятҳоро аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавфноқиашон тасниф мекунад, яъне ба таркибҳои асосӣ, таркиб бо ҳолатҳои вазнинкунада, таркиб бо ҳолатҳои маҳсусан вазнинкунанда ва таркиб бо ҳолаҳои сабуккунанда.

§ 2. Бандубасти чиноят

Мақсади асосии азхудкуни Қисми маҳсуси хуқуқи чиноятӣ ин доностани қонун ва дуруст бандубаст кардани кирдори (ҳаракат ё беҳаракатии) содиршудаи барои ҷамъият ҳавфнок мебошад. Бандубасти чиноят яке аз давраҳои муҳимтарини татбиқи қонуни чиноятӣ ба ҳисоб меравад. Аз бандубасти дурусти чиноят – минбаъда раванди тафтишоти парвандай чиноятӣ, баррасии вай дар мурофиаи судӣ ва муайян кардани намуд ва ҳадди ҷазо, вобаста мебошад.

Бандубасти чиноят ин муқаррар кардани мувофиқати аломатҳои кирдори ба ҷамъият ҳавфноки содиршуда ба аломатҳои таркиби чиноят, ки дар меъёрҳои қисмҳои умумӣ ва маҳсуси КҶ ҶТ пешбинӣ шудаанд ва дар натиҷа баровардани хулоса оид ба татбиқи ин ё он моддаи (моддаҳои) КҶ ҶТ мебошад.

Дар адабиёти хуқуқии замони Шуравӣ вобаста ба хуқуқи чиноятӣ муҳаққики аввалини падидай бандубасти чиноятҳо А.А. Герсензон чунин таърифро пешкаш карда буд: «Бандубасти чиноятҳо аз муқарраркуни мувофиқати кирдори мушахҳас ба аломатҳои ин ё он таркиби чиноят, ки дар қонуни чиноятӣ пешбинӣ шудааст, иборат мебошад»³.

Муҳаққикиони минбаъда дар муқарраркуни мағҳуми бандубасти чиноятҳо дур нарафта, аслан дар доираи мағҳуми мазкур таъриф додаанд⁴.

В.В. Колосовский чунин қайд мекунад, ки мағҳуми бандубаст ба маънои хуқуқии чиноятиаш якчанд аломатҳоро дар бар мегирад. Аввалан, мағҳуми бандубаст ҳам раванд ва ҳам натиҷаи онро фаро мегирад, ки аз ҷониби субъекти маҳсуси хуқуқтатбикӯнанда амалӣ карда мешавад. Ҳамзамон, бояд қайд кард, ки дар ин ҷода натиҷаи бандубасти чиноят аҳаммиятнок аст. Чунки то лаҳзае, ки бандубаст дар ягон шакли мурофиавӣ таҷассум наёбад, он боиси оқибати хуқуқӣ намегардад. Танҳо вакте бандубаст дар ягон ҳӯҷҷати мурофиавӣ сабт мешавад, иштирокчиёни мурофиа хуқуқи аз болои он шикоят карданро пайдо мекунанд. Дуюм, муайян кар-

³ Герцензон А.А. Квалификация преступлений. М., 1947. С. 3.

⁴ Ниг.: Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М., 2010. С. 13; Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1972. С. 8; Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений». М., 2007. С. 7; Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений. М., 1984. С. 7-19; Наумов А.В., Новиченко А.С. Законы логики при квалификации преступлений. М., 1978. С. 10-30.

дани мувофиқати аломатхой кирдори содиршуда бо аломатхой таркиби чиноят, ки қонунгузории чиноятті мұқаррар кардааст, аломатхой бандубасты чиноятро ба пуррагай фаро намегирад. Бандубасты ҳуқуқи чиноятті, ба гуфти В.В. Колосовский зухуротест, ки набояд танхो бо баҳодиҳии кирдори ба қамъият хавфнок маҳдуд карда шавад⁵.

Дар ҳақиқат, гуфтахой муаллиф асос доранд, чунки натицаи бандубаст на ҳамеша баҳодиҳии чиноят будани кирдори ба қамъият хавфнок аст. Ҳолатхое мешаванд, ки дар натицаи бандубаст дар кирдори шахс аломатхой таркиби чиноят ошкор намегарданد. Раванди анчомдодашуда низ бандубаст мебошад, vale бандубасты на чиноят, балки бандубасты кирдори ғайричиноятті мебошад. Аз ин рү, мағхуми «бандубаст» ва «бандубасты чиноят», ки чун анъана дар назарияи ҳуқуқи чиноятті бидуни тафриқа, ҳамчун муродиф истифода мешавад, бояд аз ҳам чудо карда шаванд.

Дар ин чо бояд ба як масъалаи дигар низ дикқат зохир на-моем. Дар назарияи ҳуқуқи чиноятті истилохи «бандубаст» тавъаман бо «чиноят» истифода мешавад, яъне дар шакли «бандубасты чиноят (ё чиноятхо)». Мо чунин мешуморем, ки бо назардошти ан-дешаҳои зикршуда шакли дурусттари истилохи мазкур «бандубасты кирдор» мебошад. Вокеан, дар КЧ ҚТ низ дар чунин шакл истилохи мазкур истифода шудааст. Масалан, мувофиқи қисми 4 моддаи 15 дөғи судй ва дигар оқибатхой ҳуқуқи чиноятті нисбати шахсе, ки дар ҳудуди давлати хориҷи чиноят содир кардааст, набояд ҳангоми бандубасты кирдори ин шахс ва ҳангоми таъйини қазо барои чинояте, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон содир кардааст, ба инобат гирифта шавад, агар дар санадхой ҳуқуқи байнал-милалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, тартиби дигар пешбинӣ нашуда бошад. Фаҳмиши ҳуқуқи чиноятті ҳамчун маҷмӯи мейърҳои ҳуқуқие, ки чиноят ва сазовори қазо будани кирдорро муайян мекунанд, ба мақсад ва вазифаҳои ҳуқуқи чиноятті мувофиқ нест. Барои татбиқи дурусти қонунгузории чиноятті ин тарзи фаҳмиш боиси оқибатхой манғӣ шуда метавонад. Ин тарзи фаҳмиш ба таъйиноти аслии ҳуқуқи чиноятті хилоф шуда метавонад.

Дар ҳуқуқи чиноятті бисёр мейърҳо хислати манъкунӣ доранд ва барои он равона шудаанд, ки шаҳрвандон чунин рафтторҳои манъшударо содир накунанд. Дар сурати вайрон шудани онҳо сұхан дар бораи чиноят ва қазо меравад. Дар баробари мұқаррар-намоии чиноят ва қазо, мейърҳои ҳуқуқи чиноятие мавҷуданд, ки

⁵ Колосовский В.В. Теоретические проблемы квалификации уголовно-правовых деяний. М., 2011. С. 16.

дар онхо хукукхой муйяни шаҳрвандон аз чониби давлат сабт карда мешаванд. Мисоли аз ҳама оддии он ин хукуқ ба мудофиаи зарурӣ (моддаи 40 КҶ ҶТ), расонидани зарар ҳангоми дастгир кардани шахсе, ки чиноят содир намудааст (моддаи 41 КҶ), зарурати нихоӣ (моддаи 42 КҶ) ва ё таваккали асоснок (моддаи 43 КҶ) аст. Ё худ бинобар камаҳаммиятӣ чиноят набудани кирдор (қисми 2 моддаи 17 КҶ ҶТ) фаҳмиши (мафҳуми) чиноятро маҳдуд месозад. Аз ин рӯ, моҳияти қонунгузории чиноятӣ бояд дар таносуб бо ин паҳлӯҳо фаҳмида шавад. Дар вакти бандубости кирдор масъалаи мазкур бояд ба инобат гирифта шавад, дар акси ҳол қаҷ-фаҳмӣ ва муносибати яктарафа зоҳир мегардад.

Л.Д. Гаухман чунин мешуморад, ки бандубости чиноят аз чор қисм таркиб ёфтааст:

1) бандубости чиноят ин арзёбии маҳз кирдори чиноятӣ мебошад, яъне кирдоре, ки тамоми аломатҳои таркиби чиноятро доро мебошад⁶. Дар сурати муйян шудани набудани чиноят раванди амалишуда дар доираи мафҳуми «бандубости чиноят» ҷойгир намешавад. Муаллиф ин ҳолатро «бандубости манғӣ» ё худ «бандубости ноанҷом» номидааст (бандубости чиноятро бошад «бандубости мусбат» ё худ «бандубости анҷомёфта» номидааст). Бо чунин тарзи муносибат мо розӣ шуда наметавонем. Бандубаст раванд аст ва чуноне қайд шуда буд, дар ин раванд натиҷа аҳаммият дорад, сарфи назар аз он ки, дар кирдорҳои шахс аломатҳои таркиби чиноят ошкор карда мешавад ё не. Муҳим он аст, ки мутобиқати кирдори ба ҷамъият ҳавғонки содиршуда бо аломатҳои таркиби чиноят муйян карда шавад. Дар акси ҳол фаъолияти анҷомдодаи мақомоти ваколатдори давлатӣ муаллақ мемонад. Фарз кардем, ки мақомоти тафтишотӣ парвандаи чиноятиро бо ин ё он моддаи КҶ оғоз менамояд. Ин ҷо аллакай бандубаст ба ҷашм мерасад. Баъдан дар ҷараёни тафтиш ҳолатҳое, ки ҷавобгарии чиноятиро истисно мекунанд, ошкор мегардад. Тафтишот аз рӯйи парвандаи чиноятӣ қатъ карда мешавад. Саволе ба миён меояд, ки амали муфаттиш оид ба оғози парвандаи чиноятӣ бо моддаи мушаххаси КҶ чӣ гуна амал аст?

2) қисми дигари бандубаст ин аломатҳои кирдори содиршуда мебошад;

3) ин муқаррар парданӣ аломатҳои таркиби чиноят, ки қонуни чиноятӣ пешбинӣ кардааст;

⁶ Ниг.: Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М., 2010. С.13-14.

4) ин мұқарраркунй вә мустаҳкамқунни дақиқи унсурхои дуюм вә сеюм мебошад.

Қобили зикр аст, ки қисмҳои мазкур аслан ба раванди бандубасти чиноятхो дахл доранд, аз ин рў, мо онхоро муфассалтар дар боби дигари тадқиқот баррасй ҳоҳем кард.

Б.А. Куринов мағұхуми бандубастро ба ду маъно корбаст кардааст:

1) бандубаст ҳамчун раванди мантиқӣ, ҳамчун фаъолияти ин ё он шахс оид ба мұқарраркунни мувофиқати ҳолати мушаххас бо таркиби чиноят;

2) бандубаст ҳамчун арзёбии ҳуқуқии кирдори ба ҷамъият ҳавфнок⁷.

Тағовут на аз ғаҳмиши бандубаст ҳамчун раванди айният-диҳии кирдори содиршуда бо тавсиғи таркиби он дар КЧ, балки аз мавқеи муаллиф нисбат ба таркиби чиноят вобаста аст. Дар ин ҷо саволе ба вучуд омаданаш мүмкин аст, ки чӣ бо чӣ ҳангоми бандубаст ба ҳамдигар мұқоиса карда мешавад? Баъзехо чунин мешуморанд, ки чиноят бо таркиби чиноят айният дода мешавад. Диғарон бар он ақидаанд, ки чиноят бо меъёри ҳуқуқии чиноятӣ мұқоиса карда мешавад. Ақида сеюме низ ҷой дорад, ки таркиби кирдори ба ҷамъият ҳавфнок бо таркиби чинояте, ки дар меъёри даҳлдори КЧ дарч ёфтааст, мавриди муайянқунни мувофиқат қарор мегирад.

В.Н. Кудрявцев ҳамчун мұхаққики машхури падидаи бандубасти чиноятхо чунин мағұхмро пешниход намуда буд: бандубасти чиноятхо ин «мұқарраркунй вә мустаҳкамқунни мувофиқати аниқ миёни алматҳои кирдори содиршуда ва алматҳои таркиби чиноят» мебошад. Баъдан ў ин мағұхмро андаке диғар муайян кардаааст. Бандубаст ҳамчун яке аз давраҳои татбиқи меъёрҳои ҳуқуқии чиноятӣ баррасй шудааст, ки аз қабули қарор оид ба он ки, маҳз қадом меъёри ҳуқуқии чиноятӣ чинояти содиршударо пешбинӣ мекунад ва дар мустаҳкамқунни ин қарор дар санади му-роғиавии чиноятӣ иборат мебошад⁸.

Дар ҳуқуқи римӣ мағұхуми таркиби чиноят (*corpus delecti*) ҳамчун асос, моҳияти чиноят, таркиби чиноят маълум буд. Аз рӯйи шаҳодати Н.С. Тагансев дар асрҳои 16 ва 17 таркиби чиноят ба таври истисно аҳаммияти муроғиавӣ, ҳамчун маҷмӯи изҳо, ки чиноят

⁷ Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений. М., 1984. С.7.

⁸ Кудрявцев В.Н. Теоретические основы квалификации преступлений. М., 1972. С.7-8; Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1999. С. 14.

дар олами зохирӣ (часад, хун) мегузорад, дошт¹. Ҳангоми чой доштани таркиби чиноят, ки аз рӯйи алломатҳои он оид ба воқеан содир шудани чиноят боварӣ ҳосил кардан мумкин аст, ҳаракатҳои ҷустуҷӯро оғоз намудан мумкин буд.

Дар охирҳои асри 18 дар корҳои олмониҳо таркиби чиноят ба ҳуқуқи чиноятӣ (ҳуқуқи моддӣ) таҳвил мегардад. Криминалистҳои олмонӣ ба тафовути миёни таркиби чиноят (Tatbestand) ва чиноят (Verbrechen) таваҷҷӯҳ зохир мекунанд. Таркиби чиноят ҳамчун «таркиби қонун» тавзех дода мешавад. Дар китобҳои дарсӣ оид ба ҳуқуқи чиноятӣ таркиби чиноят дар фасли «Дар бораи қонун» чой дода шудааст.

В.Н. Кудрявцев бо ин муносибат муттафиқ аст. Ӯ чунин мешуморад, ки чойи назарияи умумии бандубости чиноятҳо дар низоми Қисми умумии ҳуқуқи чиноятӣ ва китобҳои дарсӣ бояд фасли «Қонуни чиноятӣ» бошад: «Назарияи умумии бандубости чиноятҳо қисми ин фасл мебошад, зеро дар он мушкилоти соҳтори қонун, қоидаҳои татбиқи он омӯхта шуда, масъалаҳои тафсир ва муайянкуни маъни он ва гайра даҳл карда мешавад»². Аломати баробарӣ миёни таркиби чиноят ва қонуни чиноятӣ қотеъона гузашта шудааст. Тафовут миёни диспозитсияи қонуни чиноятӣ ва таркиби чиноят, ҳамчунин функцияи таркиби чиноят номуайян мемонад. Агар меъёри ҳуқуқи чиноятӣ, ки аз рӯйи он бандубости чиноят гузаронида мешавад, мавҷуд бошад, пас таркиб чи лозим аст? Дар яке аз корҳои охирон дар бораи таркиби чиноят, чуноне В.Н. Кудрявцев мешуморад, «истифодаи мафҳуми таркиби чиноят танҳо бо як маъно – мазмуни меъёри мувофиқи мақсад аст»³.

Дар солҳои 1960 ӯ воқеан чой доштани таркиби чиноятро эътироф намуда, чунин навишта буд: «Қонунгузор, албатта, на таркиб, балки меъёри ҳуқуқии чиноятро таъсис медиҳад, ки дар он бо пуррагии беш ё кам алломатҳои таркиби чиноят тасвир мешаванд. Ҳуди ин алломатҳо объективан чой доранд, сарфи назар аз идроки одамон, онҳо воқеан ба чинояти мушахҳас хос мебошанд ва вазифаи қонунгузор дар он ифода мёбад, ки алломатҳои мазкурро дар қонун бо пуррагӣ ва амиқии ҳарчи бештар муайян ва пешбинӣ намояд»⁴. Бо фаҳмиши таркиб ҳамчун воқеияти кирдори чиноятӣ розӣ шуда, муаллиф қайд намуда буд: «Таркиби чиноят як навъ ҳаста ва соҳтори (скелет, танаи) чинояти кате-

¹ Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть Общая. Т.1. СПб., 1902. С. 336.

² Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1999. С. 29.

³ Энциклопедия уголовного права. СПб., 2005. С. 11.

⁴ Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступлений. М., 1960. С. 46-47.

горияи муайян мебошад»¹. Дар китоби дарсӣ таркиби чиноятро ў ҳамчун «маҷмӯи аломатҳои кирдори ба ҷамъият ҳавфнок, ки онро мувофиқи қонуни чиноятӣ ҳамчун чиноят ва сазовори ҷазо» муайян мекунад. Таркиб «низоми аломатҳои чиноят, таркиб алоқаҳои дохилии хоси чиноятро инъикос мекунад»².

Аксари олимони замони Шуравӣ ва замони байд аз Шуравӣ ба таркиб ҳамчун тамсilaи қонунгузорӣ назар доранд. Масалан, «таркиби чиноят – тарҷид, тамсilaи қонунгузорӣ мебошад, ки бидуни он кирдори мушаххасро чиноят эътироф кардан номумкин аст»³.

И.Я. Гонтар дар тадқиқотхое, ки маҳсусан ба таркиби чиноят ҳамчун зуҳурот ва мағхум даҳл доранд, назарияи меъёриро истодагарӣ мекард: «Таркиби чиноят тасвири аломатҳои кирдори ба ҷамъият ҳавфноке мебошад, ки дар қонуни чиноятӣ ҷойгир аст. На маҷмӯи аломатҳои муқарраршуда, ки дар қонуни чиноятӣ пешбинӣ шудаанд, ҷуноне одатан таъкид мегардад, балки тасвири ин маҷмӯи аломатҳо»⁴. Азбаски меъёр асоси ҷавобгарии чиноятӣ шуда наметавонад, «масъалаи таркиби чиноят ҳамчун асоси ҷавобгарии чиноятӣ бояд аз байн бардошта шавад»⁵.

А.А. Пионтковский дар замони худ навишта буд: «Мағхуми таркиби чиноятро ҳукукшиносон ҳамчун ифодаи маҷмӯи аломатҳое, ки чинояти муайянро аз рӯйи қонунгузории чиноятӣ тавсиф медиҳанд ва ҳам барои ифодаи кирдори мушаххасе, ки ба аломатҳои он мувофиқ мебошанд, истифода мебаранд»⁶. Дар назарияи ҳукуки чиноятӣ ҳамин фаҳмиши дугонаи таркиби чиноят қарib ним аср идома ёфтааст.

Дар мавқеи ҷонибдорони назарияи меъёрий байзан ақидаҳои бемантиқро дучор шудан мумкин аст. Агар таркиби чиноят – тарҷиди қонунгузорӣ, тамсilaи иттилоотӣ бошад, пас ҷаро ҳангоми таҳлили унсурҳои мушаххас ва аломатҳои он (объект, тарафи объективӣ, субъект, тарафи субъективӣ) дар ҳусуси тарҷиди қонунгузорӣ ва тамсilaи иттилоотӣ касе ёдрас намекунад. Пас, ҷунун бар меояд, ки таркиб (ҳамчун низом) тарҷиди қонунгузорӣ, вале қисмҳои ин низом ва унсурҳои он категорияҳои воқеӣ мебошанд.

¹ Ҳамон ҷо.

² Российское уголовное право. Общая часть: учебник. М., 1997. С. 84.

³ Игнатов А.Н., Костарева Т.А. Уголовная ответственность и состав преступления: лекция. М., 1996. С. 27.

⁴ Гонтарь И.Я. Преступление и состав преступления как явление и понятие в уголовном праве. Владивосток, 1997. С. 10.

⁵ Ҳамон ҷо.

⁶ Пионтковский А.А. Учение о преступлении. М., 1961. С. 120.

Чунин сохтори мантиқй ба назарияи низомҳо ва назарияи маърифат мувофиқ нест.

Тасаввурот дар бораи таркиби чиноят ҳамчун кашфиёти сирф назарияй низ қобили қабул нест. Масалан, В.О. Навротский чунин мешуморад, ки таркиби чиноят «таркиби ҳуқуқиест, ки дар назарияи ҳуқуқи чиноятӣ коркард шудааст»¹. Ӯ чунин мешуморад, ки тасвияи «таркиби чиноят, ки бо қонуни чиноятӣ пешбинӣ шудааст» нодуруст мебошад. Қонуни чиноятӣ чиноятро муқаррар мекунад, на таркиби онро. Т.М. Маритчак ўро дастигирӣ мекунад: «Таркиби чиноят таркиби ҳуқуқӣ мебошад, ки дар назарияи ҳуқуқи чиноятӣ коркард шуда, ҳамчун воситае, ки ҳангоми бандубаст истифода мешавад, баромад менамояд. Бандубаст бошад, муқарраркуни мувофиқати байни алломатҳои воқеии сӯиқасд ва меъёри қонунро, ки ҷавобгариро барои сӯиқасди мазкур пешбинӣ мекунад, дар назар дорад»².

Назарияи таркиби чинояти воқеӣ аз он нуқтаи назаре бар меояд, ки таркиб ин ҳастаи (асос, моҳияти) чинояти бо чор зернизом сохташуда мебошад, ки аз унсурҳои ҳатмӣ иборат буда, хавғоникии кирдоро, ки алломатҳои он дар диспозитсияи меъёрҳои КҔ пешбинӣ шудаанд, ташкил медиҳад. Таркиб мисли худи чиноят воқеӣ мебошад. Таҳлили забонӣ низ нишон медиҳад, ки таркиб мазмуни чиноятро ташкил медиҳад. Вақте сухан дар бораи таркиб меравад, мо дар ҳусуси таркиби чиноят сухан меронем, на дар ҳусуси таркиби қонун.

Мувофиқи қисми 3 моддаи 34 КҔ ҶТ шахсе, ки ихтиёран аз ба охир расонидани чиноят даст қашидааст, танҳо дар ҳолате ба ҷавобгарии чиноятӣ қашида мешавад, ки кирдори содирнамудаи ӯ таркиби чинояти дигар дошта бошад. Яъне, таркиби чиноят дар кирдори шахс ҷой дошта метавонад. Чунин тавсия дар тамоми эзоҳоти моддаҳои КҔ ҶТ, ки озод кардан аз ҷавобгарии чиноятиро пешбинӣ мекунанд, мавҷуд аст. Масалан, мувофиқи эзоҳи моддаи 130 КҔ ҶТ шахсе, ки одами рабудаашро ё гайриқонунӣ аз озодӣ маҳрум кардаашро ихтиёри озод мекунад, агар дар кирдори ӯ таркиби чиноятаи дигар мавҷуд набошад, аз ҷавобгарии чиноятӣ озод карда мешавад. Ё худ, мувофиқи эзоҳи моддаи 195 КҔ шахсе, ки ихтиёри предметҳои дар моддаи мазкур номбаршударо месупорад, агар дар кирдори ӯ дигар таркиби чиноят мавҷуд набошад, аз ҷавобгарии чиноятӣ озод карда мешавад.

¹ Навроцкий В.О. Теоретические проблемы правовой квалификации. Киев, 1999. С. 136.

² Маритчак Т.М. Ошибки в квалификации преступлений. Киев, 2004. С. 7.

Дар яке аз китобҳои классикӣ мафҳуми таркиби чиноят чунин дода шудааст: «Таркиби чиноят аз маҷмӯи аломатҳо (унсурҳо) иборат мебошад, ки чинояти мушаххасро ташкил медиҳанд»¹.

Аз таҳлилҳои мазкур бар меояд, ки дар назарияи хуқуки чиноятӣ таркиб ҳамчун маҷмӯи аломатҳои фахмида мешавад, ки чиноятро ташкил медиҳанд. Таркиби чиноят бо чиноят муқобил гузашта намешуд. Онҳо ҳамчун муродиф истифода мешуданд. Танҳо дар солҳои 1950 таркиб, аз як тараф, ҳамчун ҳастай воқеии чиноят ва аз тарафи дигар тарчиди қонунгузорӣ, таркиби назарияйӣ, тамсilaи иттилоотӣ тадриҷан чудо карда шуд.

Ю. Ляпунов манбаъҳои назарияи меъёрии таркиби чинояти назариячиёни хуқуки чинояти олмонро дар охирҳои асри XIX ва ибтидои асри XX Э. Белинг, К. Биндер, Р. Франк, Г. Ешек ба таври асоснок тасдиқ кардааст². Ба ақидаи онҳо, таркиби чиноят ҳамчун мафҳуми умумӣ, ҳамчунин таркибҳои алоҳидай он сирф тарчидӣ мебошанд, категорияҳои мафҳумӣ мебошанд. Аз ин ҷо аломатҳои таркиб пурра ба олами мафҳумҳо, ба ҳарфи қонун даҳл дорад. Масалан, Э.Белинг чунин мешуморад, ки таркиб ин унсури қонун мебошад, он ба таври истиснӣ ба қонун даҳл дорад, на ба ҳаёти воқеӣ. Таркиб ба ҳуд кирдори иродавӣ ва гуноҳро дар бар намегирад.

Қонунгузории муосири Чумхурии Федералии Олмон (ЧФО) таркиби кирдorro ба маъни васеъ ва маҳдуд тафовут мегузорад. Фаҳмиши васеъ тамоми заминаҳои ҷавобгарии чиноятӣ – кирдори зиддиҳуқуқӣ, гуноҳ ва аломатҳои объективии кирдоро дар бар мегирад. Он функсияи кафолатии хуқуки чиноятиро иҷро мекунад (die Garantiefunktion des Stafgesetz, Garantietatbestand). Таркиб ба маъни маҳдуд, ки таъриҳан аз назарияи Э. Белинг баромадааст, нисбат ба таркибҳои мушаххас истифода мешавад ва ба мафҳуми сеъзогии чиноят асос мебад. Ҳоло назариячиён на танҳо дар ҳусуси таркиби қонунӣ ё таркиби қонун (gesetzliche Tatbestand), инчунин дар ҳусуси таркиби нодуруст (Unrechtstatbestand) менависанд.

Чиноят дар илми ҳуқуки чиноятии ЧФО ҳамчун ҳаракат ё бехаракатӣ фаҳмида мешавад, ки таркиби гунахгорона ва зиддиҳуқуқии аз ҷониби суд эътирофшударо дар бар мегирад. Таркиб аломати зиддиҳуқуқии чинояти мушаххас мебошад, зиддиҳуқуқӣ бошад зиддият ба тартибот дар маҷмӯъ аст. Кирдор мумкин аст таркиби чиноятро дар бар гирад, ҳатто гунахгорона бошад, вале

¹ Уголовное право. Часть Общая. М., 1939. С. 41.

² Муфассалтар ниг.: Ляпунов Ю. Состав преступления: гносеологический и социально-правовой аспекты // Уголовное право. 2005. № 5. С. 44-48.

чиноят эътироф нашавад, зеро аз рўйи баҳодихии суд он мумкин аст ба тартиботи хуқуқӣ дар маҷмӯъ муҳолифат нанамояд¹.

Мансуб донистани таркиби чиноят ба рафтори зиддиҳуқуқӣ боиси тафриқагардии асосҳои ҷавобгарии чиноятӣ, асосҳои бандубасти чиноятҳо ба хуқуқӣ (таркиб) ва иҷтимоӣ (хавғонокии ҷамъиятий) мегардад. Ю. Ляпунов барои чунин мавқеъ Г.А. Кригерро зери танқид қарор додааст. Вале ин ақида миёни назариячиёни муосири хуқуқи чиноятӣ, ки назарияи меъёрии таркиби чиноятро ҷонибдоранд, васеъ паҳншуда мебошад (ҳарчанд он хилофи моддаи 11 КҶ ҖТ мебошад, ки мувофиқи он асоси ҷавобгарии чиноятӣ содир намудани кирдоре мебошад, ки дорои тамоми алломатҳои таркиби чинояти дар ҳамин Кодекс пешбинигардида аст). Асоси бандубасти чиноятро бошад мувофиқати пурраи алломатҳои кирдори ба ҷамъият ҳавғоноки содиршуда ба алломатҳои таркиби он, ки КҶ пешбинӣ кардааст, ташкил медиҳад.

КҶ Ҷумҳурии Молдова (соли 2002) фаҳмиши меъёрии таркиби чиноятро мустаҳкам кардааст. Дар моддаи 51 он омадааст: «Асоси воқеии ҷавобгарии чиноятӣ содир намудани кирдори зарarovar ва асоси хуқуқии ҷавобгарии чиноятӣ алломатҳои таркиби чиноят, ки қонуни чиноятӣ пешбинӣ кардааст, мебошад».

Таркиби чиноят дар моддаи 52 КҶ Ҷумҳурии Молдова чунин омадааст:

«(1) Таркиби чиноят маҷмӯи алломатҳои объективӣ ва субъективии бо қонуни чиноятӣ муқарраршуда мебошад, ки кирдори зарarovarro ҳамчун чинояти мушахҳас бандубаст мекунад.

(2) Таркиби чиноят асоси хуқуқии бандубasti чиноят мувофиқи моддаи мушахҳаси Кодекси мазкур мебошад».

Аз мазмуни моддаҳои мазкур бар меояд, ки КҶ Ҷумҳурии Молдова муфассал ва дақиқ назарияи меъёрии таркиби чиноятро таҷассум кардааст. Дар ҳусуси арзиши он хини татбиқи хукуқ боварӣ ҳосил кардан мумкин аст. Дар ин ҷо саволе ба миён меояд, ки оё назарияи меъёрият ба КҶ давлатҳои ИДМ таъсир кардааст, ки онҳо аз истилоҳи «таркиби чиноят» даст кашида, танҳо дар ҳусуси чиноят сухан меронанд? Масалан, КҶ Ҷумҳурии Белоруссия ва КҶ Гурҷистон асоси ҷавобгарии чиноятро чиноят эътироф мекунанд.

Дар КҶ ҖТ ва КМҶ ҖТ ва мувофиқан дар таҷрибаи судӣ фаҳмиши меъёрии таркиб вонамехӯрад. Таҷриба чиноятро бо таркиби он муқобил намегузорад. Аломат ва унсурҳо ҳам ба чиноят ва ҳам ба таркиби он даҳл дорад. Ҷонибдорони назарияи меъёрият

¹ Муфассал ниг.: Кузнецова Н.Ф., Вельцель Л. Уголовное право ФРГ. М, 1980. С. 64.

онхоро тафовут мегузоранд: унсурхо ба чиноят, аломатҳо ба таркиб дахл доранд.

Дар мақолаи Н.Ф. Кузнетсова пурсишномаи мароқангезе таҳлил шудааст. Мазмуни он чунин аст: соли 1987 дар байни аъзои Шӯрои илмию машваратии Суди Олии ИҶШС, судяҳо ва олимон пурсиш гузаронида шуда, саволи зерин гузашта шуда буд:

1. Таркиби чиноят ин дар харакатҳои шахс мавҷудияти ҳамаи аломатҳои чиноят, ки дар қонуни чиноятӣ пешбинӣ шудаанд.

2. Таркиби чиноят ин маҷмӯи аломатҳои объективӣ ва субъективии чиноят – объект, субъект, тарафи объективӣ ва тарафи субъективӣ, ки дар қонун пешбинӣ шудааст.

3. Таркиби чиноят ин тамсилаи қонунгузории чиноятӣ мебошад.

Натиҷаи пурсиш нишон додааст, ки 67 фисад ҷонидори банди 2 ва 26 фисад ҷонидори банди 1 мебошанд, қисме, ки бо банди 3 розӣ мебошанд, кормандони илмӣ мебошанд. Ачиб он аст, ки баъзеҳо чунин навиштаанд: «Наҳод назариячиён дигар кор надошта бошанд?». Аз ин ҷо бар меояд, ки дар амалия масъалаи фаҳмиши таркиби чиноят масъалаи баҳснок набуда, фаҳмиши гуногунро истисно мекунад¹.

Барои хадафҳои тадқиқоти мо таркиби чиноят аз нуқтаи назаре лозим аст, ки он асоси бандубости чиноят мебошад. Ҳангоми фаҳмиши меъёри асоси бандубости чиноятҳо тарчиди қонунгузорӣ ё тамсилаи иттилоотӣ мебошад. Саволе ба миён меояд, ки чӣ бо чӣ айният дода мешавад? Мумкин кирдори содиршуда бо меъёри ҳуқуқии чиноятӣ? Вале мағҳуми чинояте, ки дар моддаи 17 КҔ ҶТ пешбинӣ шудааст, барои бандубаст мувоғиқ нест, зеро дар он дигар хосиятҳои кирдор тасвир ёфтаанд (бидуни соҳтор аз рӯи чор зернизоми таркиб). Аз ин ҷо бояд дақиқ карда шавад, ки таркиб ин асоси ҳуқуқии бандубости чиноят мебошад. Пас, дигар саволе ба миён меояд, ки асоси ғайриҳуқуқии бандубаст чӣ аст? Дар китоби дарсӣ чунин омадааст: «муайян кардани бандубости чиноят ҳамчун муқарраркунӣ ва мустаҳкамкунии ҳуқуқии айнияти аломатҳои аз нигоҳи ҳуқуқӣ аҳаммиятноки кирдори воқеан содиршуда бо аломатҳои таркиби ин намуди чиноят, ки дар меъёри Кодекси чиноятӣ мустаҳкам шудааст, аҳаммияти қонуни чиноятиро ҳамчун асоси ҳуқуқии бандубости чиноятҳо пешбинӣ мекунад»².

¹ Ниг.: Кузнецова Н.Ф. Состав преступления (спорные вопросы) // Вестник МГУ. Сер.11.

² Корнеев А.В. Теоретические основы квалификации преступлений: учебное пособие. М., 2006. С. 32.

Ба ҳам муқобил гузоштани аломатҳои кирдори содиршуда бо қонуни чиноятӣ ҳақиқати бебаҳс (аксиома) мебошад. Вале дар чунин маврид зарур меояд, ки аломати баробарӣ байни меъёри ҳуқуқии чиноятӣ ва таркиби чиноят гузошта шавад, онҳоро муродиф шуморид ва функцияни таркибро ҳангоми бандубаст, дар тафовут аз қонуни чиноятӣ маънидод кард. «Аломатҳои аз нигоҳи ҳуқуқӣ аҳаммиятноки кирдори воқеан содиршуда» - ин ё аломатҳоест, ки дар қисми 1 моддаи 17 КҶ ҶТ пешбинӣ шудаанд (хавфнокии ҷамъиятӣ, гуноҳ, кирдори зиддиҳуқуқӣ), ё таркибандӣ аз рӯйи ҷор дар зернизор мебошад. Онҳо воқеан ҷой доранд ва мо онҳоро дар қитобҳои дарсӣ на ҳангоми таҳлили мағҳуми чиноят, балки ҳангоми баррасии таркиби чиноят (объект, субъект, тарафи объективӣ, тарафи субъективӣ) таҳлил менамоем.

Унсурҳои воқеии чиноят (қисмҳои таркибӣ) ва аломатҳои онҳо (хусусиятҳои фарқкунанда) унсурҳои ҳам ҳатмӣ ва ҳам иловагиро дар бар мегирад. Таркибандии ҳастаи чиноят – таркиби он танҳо унсурҳои ҳатмиро бо аломатҳои он, ки барои бандубости чиноят кофӣ ва зарур мебошанд, фаро мегирад. Ҳангоми бандубаст дар маҷмӯъ на чиноят, балки таркиби он мувофиқи таркиби чиноят, ки бо меъёри КҶ пешбинӣ шудааст, муқобил гузошта мешавад. Агар чунин шуморида шавад, ки ҳангоми бандубости чиноят муқарраркуни аломатҳои таркиби чинояти содиршуда бо аломатҳои меъёри ҳуқуқии чиноятӣ амалӣ карда мешавад, ғалат намешавад, вале ин ҷандон мувофиқ нест, чунки дар қонун он ниҳозими таркибандии унсурҳое, ки ба таркиб хос аст, мавҷуд нест.

Ҳамаи гуфтаҳои мазкурро агар мо дар шакли формула ифода намоем, пас чунин бар меояд:

$$\Psi = UX + UI,$$

ки дар ин ҷо « Ψ » - чиноят, « UX » - унсурҳои ҳатмӣ, « UI » - унсурҳои иловагӣ буда,

$$UX = O + TO + C + TC; UI = Kx + \Gamma + K\zeta$$

ки дар ин ҷо « O » - объектив, « TO » - тарафи объективӣ, « C » - субъектив, « TC » - тарафи субъективӣ, « Kx » - кирдори ба ҷамъият ҳавфнок, « Γ » - гуноҳ, « $K\zeta$ » - кирдори зиддиҳуқуқии чиноятӣ мебошанд.

Муқарраркуни айният миёни таркиби кирдори содиршуда (онро баъзан «таркиби воқеӣ» меноманд) ва таркиби чиноят, ки дар диспозитсияи ин ё он меъёри ҳуқуқии чиноятӣ (онро баъзан

«таркиби хукуқӣ» низ меноманд) тасвир шудааст, бо пайдарпайии дақиқ гузаронида мешавад.

Аввал объекти кирдори содиршуда бо объекте (объектхое), ки дар моддаҳо, номҳои бобҳо ва фаслҳои КҔ тасвир шудаанд, муқоиса карда мешавад. Сипас аломатҳои тарафи объективии кирдори содиршуда бо тасвири онҳо дар меъёри КҔ айният дода мешаванд. Қадами дигари бандубаст ин айниятдиҳии аломатҳои субъекти чиноят бо муқаррароти КҔ дар бораи чинояткор ё шарики чиноят мебошад. Давраи охири бандубаст – муқоиса намудани аломатҳои тарафи субъективии кирдори содиршуда бо тасвири онҳо дар меъёрҳои даҳлдори Кодекс мебошад. Ҳулосаи бандубастӣ: таркиби чиноят дар ҳаракатҳои А. ҳаст ва дар қадом моддаи КҔ пешбинӣ шудааст ё таркиби чиноят дар ҳаракатҳои А. мавҷуд нест.

Ҳамаи давраҳои бандубасти чиноятӣ бояд бо далелҳое, ки қонунӣ ба даст оварда шудаанд (ҷоизии далелҳо) ва объективӣ – ҳаматарафа мебошанд, асоснок карда шаванд. Дар моддаи 85 КМҔ ҔТ се ғурӯҳи ҳолатҳое пешбинӣ шудаанд, ки бояд исбот карда шаванд:

- а) таркиби чиноят;
- б) фардисозии ҷазо;
- в) криминологию пешгирикунӣ (ҳолатҳое, ки боиси содиршавии чиноят гардидаанд).

Гурӯҳи якуми далелҳои таркиби чиноят ба ҳодисаи чиноят (вақт, ҷой, тарз ва дигар ҳолатҳои содир намудани чиноят), ҳолатҳое, ки гунахгории айбдоршавандаро дар содир кардани чиноят ва мусоидат намудан ба он, дараҷаи гуноҳ ва ангезаи онро, инчунин ҳолатҳое, ки ҳусусият ва андозаи зарари аз чинояти содиршуда расидаро муайян мекунанд, даҳл доранд. Ҳамаи онҳо дар якҷоягӣ ба унсурҳои объективӣ ва субъективии таркиби чиноят даҳл доранд. Истилоҳи «таркиби чиноят» дар КМҔ ҔТ ва КҔ ҔТ хеле кам истифода мешавад. Одатан дар қонунгузорӣ истилоҳҳои «чиноят», «аломатҳои чиноят» ё «кирдор» истифода мешаванд. Ин ҳолат чунин асоснок карда мешавад, ки мағҳуми таркиби чиноят дар назарияи ҳуқуқи чиноятӣ баҳснок мебошад.

Мувофиқи моддаи 335 КМҔ ҔТ суд дар хонаи машваратӣ ҳангоми баровардани ҳукм масъалаҳои зеринро ҳал мекунад:

- кирдоре, ки дар содир намудани он судшаванда айбдор карда мешавад, ҷой дорад ё не;
- оё исбот шудааст, ки кирдорро судшаванда содир кардааст;
- ин кирдор чиноят аст ё не ва он маҳз бо қадом моддаи қонуни чиноятӣ пешбинӣ карда шудааст;

— судшаванда дар содир намудани ин чиноят гунахгор аст ё не ва ҳолатҳои сабуккунанда ва вазнинкунандаи чазо мавҷуданд ё не ва гайра.

Ҳолатҳои мазкур бевосита барои муайянкуни таркиби чиноят равона шудаанд. Дар КМЧ ҶТ мафҳуми таркиби чиноят истифода нашуда, моҳияти бандубости чиноят дар сарҳати сеюм пешбинӣ шудааст («ин кирдор чиноят аст ё не ва он маҳз бо қадом моддай қонуни чиноятӣ пешбинӣ карда шудааст»).

Ҳамин тавр, дар асоси гуфтаҳои болой мафҳуми бандубости чиноятро муқаррар кардан мумкин аст. Ин муқарраркуни мувофиқати алломатҳои кирдори ба ҷамъият ҳавғонок бо алломатҳои чиноят, ки меъёри ҳуқуқии чиноятӣ пешбинӣ кардааст. Агар таркиби чиноятро ҳамчун ҳастай воқеи таркибии чиноят тавзех диҳем, ки аз унсурҳои ҳатмӣ, зарурӣ ва кофӣ иборат буда, ба ҷамъият ҳавғонокии онро инъикос менамояд, ҷунин таркиб асоси бандубости чиноят мебошад. Бандубаст аз муқарраркуни мувофиқати (айният, шабоҳати) алломатҳои таркиби кирдори ба ҷамъият ҳавғоноки содиршуда бо алломатҳои таркиби чиноят, ки ин ё он меъёри ҳуқуқии чиноятӣ пешбинӣ кардааст, иборат мебошад.

Агар назарияи меъёрии таркиби чиноятро ҷонибдорӣ намоем, ки таркиби чиноятро ҳамчун тарциди қонунгузорӣ ва тамсilaи иттилоотӣ тавзех медиҳад, пас маҳз онҳо асоси бандубастро ташкил медиҳанд. Бо суханони дигар тибқи назарияи меъёрии таркиби чиноят меъёр мебошад ва ҳини бандубаст мувофиқати байни кирдор ва меъёри КҔ муқаррар карда мешавад. Ин ҳолат низ дар маҷмӯъ қобили қабул аст. Вале дар ҷунин ҳолат мумкин аст бидуни зикри таркиб бандубаст муайян карда шавад (ҷуноне дар КҔ баъзе давлатҳои ИДМ пешбинӣ шудааст).

Меъёрҳои мурофиавӣ барои бандубаст истифода намешаванд. Дар онҳо далелҳои дурустӣ ё нодурустии бандубаст мавҷуд аст. Бандубости чиноят танҳо аз рӯйи меъёрҳои ҳуқуқии чиноятӣ сурат мегирад. Мақомоти ваколатдори давлатӣ санадҳои мурофиавии чиноятӣ оид ба бандубости чиноятро қабул мекунанд, ки он бандубости расмӣ номида мешавад. Дар баробари ин бандубости ғайрирасмӣ низ мавҷуд аст, ки дар тафсирҳои илмию амалий ба КҔ, адабиёти илмӣ ва китобҳои дарсӣ, воситаҳои аҳбори омма таҷассум мегарданд.

Ҳамин тавр, бандубости чиноят — ин муқарраркуни мувофиқати таркиби кирдори ба ҷамъият ҳавғонок ба таркибе, ки дар меъёри ҳуқуқии чиноятӣ пешбинӣ шудааст, мебошад.

Дар адабиёти хуқуқӣ чун анъана ду намуди бандубаст чудо карда мешавад:

- а) бандубасти расмӣ;
- б) бандубасти ғайрирасмӣ (илмӣ).

Таҳти мағҳуми бандубасти расмӣ бандубасте фаҳмида мешавад, ки эътибори хуқуқӣ дошта, аз ҷониби таҳқиқбаранда, муфаттишон, прокурорҳо ва судяҳо амалӣ карда мешавад.

Бандубасти ғайрирасмӣ бандубастест, ки дар адабиёти хуқуқӣ аз ҷониби олимон, аспирантҳо, донишҷӯён, муаллифони мақолаҳои илмӣ ё аз ҷониби иштирокчиёни мурофиаи судӣ ва шахсони алоҳида бо тартиби пешниҳоди ақидаи худ аз рӯйи ин ё он парвандай ҷиноятӣ пешниҳод карда мешавад.

Хусусияти бандубасти расмӣ дар он аст, ки он вобаста ба парвандай мушаҳҳас ва аз ҷониби шахсони барои он ваколатдор амалӣ карда мешавад. Л.Д. Гаухман дуруст ба сеюм хусусияти он низ ишора кардааст: бандубасти расмӣ дар санадҳои даҳлдори мурофиавии ҷиноятӣ сабт мегардад (қарор дар бораи оғоз намудани парвандай ҷиноятӣ, қарор дар бораи ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидани шаҳс, фикри айборкунӣ, хукм ва ғайра)¹. Дар сурати ба ин се хусусият ҷавобгӯ набудани раванди бандубаст он ғайрирасмӣ ҳисобида мешавад.

Ба ҷунин навъбандии бандубаст баъзе олимон мухолиф мебошанд. Масалан, А.П. Коробов мӯқобили ҷудосозии бандубасти илмӣ мебошад². Ба андешаи мо ақидае, ки бандубаст танҳо бояд аз ҷониби шаҳси мансабдори мақоми ваколатдори давлатӣ амалӣ карда шавад, дуруст мебошад. Дар ҳақиқат, танҳо ҷунин бандубаст боиси оқибатҳои хуқуқӣ мегардад. Вале ин маънои онро надорад, ки бандубасти ғайрирасмӣ ҷой дошта наметавонад. Шаҳрвандони муқаррарӣ (ғайрихуқуқшинос) низ баъзан ба кирдорҳои ин ё он шаҳрванд баҳои хуқуқӣ дода, бо ин роҳ як навъ бандубастро амалӣ месозанд. Инкор намудани ҷунин раванд нодуруст ва нолозим аст. Бандубасти ғайрирасмӣ дар ҷараёни таълим ва ташаккули тафаккури хуқуқӣ аҳаммияти қалон дорад.

Л.Д. Гаухман бандубасти ғайрирасмиро ба ду зернамуд чудо кардааст: а) бандубасти сирф ғайрирасмӣ. Масалан, бандубасте, ки аз тарафи шаҳрвандон, кормандони илмӣ, муаллиfonи мақолаҳо, монографияҳо, китобҳои дарсӣ ва ғайра вобаста ба парвандai

¹ Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М., 2010. С. 20.

² Ниг.: Коробов А.П. Правовая квалификация: основы, понятие, значение, этапы: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2005. С. 73.

чиноятӣ амалӣ карда мешавад; б) бандубасти ғайрирасмие, ки аз тарафи иштирокчиёни мурофиаи чиноятӣ амалӣ карда мешавад: химоятгар, гумонбаршуда, айборшаванда, ҷабрдида, даъвогар ва ҷавобгари мааниӣ, ки дар дархостҳои онҳо таҷассум ёфтааст, инчунин аз тарафи судяҳои Суди Олий дар қарорҳои Пленум. Бандубасти мазкур ду ҳусусият дорад:

1) вобаста ба парвандаи чиноятии мушаххас пешниҳод мешавад;

2) дар ҳуҷҷатхое, ки дар қонунгузории мурофиавии чиноятӣ пешбинӣ шудааст, инъикос ва мустаҳкам мегардад.

Тафовути ин зернамуд аз бандубасти расмӣ дар он аст, ки шаҳсони чунин бандубастро амаликунанда субъектони бандубасти расмӣ намебошанд. Ин намудро муаллиф «бандубасти омехта» ва ё «бандубасти нимрасмӣ» номидааст³.

Қобили зикр аст, ки ҷудосозии бандубаст ба расмӣ ва ғайрирасмӣ ба мазмуни бандубаст таъсир надорад. Дурустӣ ё нодурустии бандубаст аз омодагии қасбӣ, сатҳи маърифат, қасбият ва дигар ҳислатҳои шаҳсии бандубасткунанда вобаста аст.

Баъзе олимон бо ин таснифот иктифо накарда, дигар намудҳо ва зернамудҳои бандубастро ҷудо месозанд⁴.

В.В. Колосовский мағҳуми бандубастро васеъ (мағҳуми навъӣ) шуморида, бандубасти кирдорҳои чиноятӣ ва бандубасти кирдорҳои ғайриченоятӣ (рафтори баъдиҷиноятӣ, кирдоре, ки зарари қонунӣ мерасонад, кирдорҳои камаҳаммият, кирдори шаҳсони номукаллаф)-ро шомили он медонад⁵.

Ҳамин тавр, таҳлили масъала нишон медиҳад, ки тафриҷасозии бандубаст асосан аз рӯй субъекти амаликозандай он сурат гирифта, дар адабиёти ҳуқуқӣ якранг қобили қабул нест. Сарфи назар аз ин, ҷудосозии бандубасти расмӣ ва ғайрирасмӣ қобили таҷаҷҷӯҳ мебошад. Вобаста ба парвандаи чиноятии мушаххас маҳз бандубасти расмӣ боиси оқибати ҳуқуқӣ мебошад, вале ин аҳаммияти бандубасти ғайрирасмиро коста намесозад. Дар таҷриба бисёр ҳолате мешавад, ки бандубасти расмӣ таҳти таъсири бандубасти

³ Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М.: ЮрИнфоР, 2001. С. 21-22.

⁴ Ниг., масалан: Толкаченко А.А. Теоретические основы квалификации преступлений: учеб. пособие. М., 2004. С. 16.

⁵ Ниг.: Колосовский В.В. Теоретические проблемы квалификации уголовно-правовых деяний. М., 2011. С. 16. Чунин ақидаро Р.А. Сабитов низ доро мебошад. Ниг.: Сабитов Р.А. Теория и практика квалификации уголовно-правовых деяний: учеб. пособие. М., 2003. С. 7.

ғайрирасмӣ ташаккул меёбад. Аз ин рӯ, ба андешаи мо, зарурати айнӣ ба таснифоти мазкур ҷой дорад.

Пеш аз ҳам, бояд қайд соҳт, ки бандубости чиноят аҳаммияти умумииҷтимоӣ ва ҳуқуқии чиноятӣ дорад.

Б.А. Куринов бошад, дар хусуси аҳаммияти сиёсии бандубости низ сухан рондааст⁶.

Аҳаммияти умумииҷтимоӣ бандубости чиноятҳо дар он ифода меёбад, ки ҳолати иҷтимоию ҳуқуқии низомро тавсиф дода, аз як тараф, заминаи таъмини қонуният дар давлат дар маҷмӯъ буда, аз тарафи дигар ҷойи марказиро дар ташаккули давлати ҳуқуқӣ ишғол менамояд. Ҳарду паҳлӯи мазкур нақши ҳуқуқи чиноятиро дар давлат ва ҷамъият ифода менамоянд, ки моҳияташон муайян кардани муносибатҳои нисбатан муҳим ва арзишноке мебошад, ки шакли иҷтимоию иқтисодӣ ва ахлоқии ҷомеаро ифода карда, ҳифзи ин муносибатҳоро бо роҳи татбики ҷораҳои ҷазо таъмин менамояд,

Аз рӯйи аҳаммияти умумииҷтимоӣ дар хусуси қонуният дар давлат, риоя ва таъмини он пеш аз ҳама бо он баҳо медиҳанд, ки то қадом дараҷа ҷазои татбиқшаванд ба қонуни чиноятӣ мувоғиқ аст ва то қадом дараҷа кирдори ба ҷамъият ҳавғоники содиршуда ҳолисона ва дуруст бандубаст карда шудааст.

Ташаккули давлати ҳуқуқбунёд ҳамчун раванд, дараҷаи амалишавӣ ва оқибати ниҳоии он аз рӯйи ду қисми таркиби он сурат мегирад. Қисми якуми он дар мазмун ва шакли қонун ифода меёбад. Мазмуни қонун аз рӯйи он муайян карда мешавад, ки то қадом дараҷа иродай давлат, ки дар қонун таҷассум ёфтааст, ба ироҷаи ҳалқ мувоғиқ мебошад; то қадом дараҷа муносибатҳои муҳим ва арзишноки ҷамъиятӣ таҳти ҳифзи қонуни чиноятӣ қарор гирифтаанд; то қадом дараҷа воқеан, на ба таври эъломиявӣ чиноятҳо вобаста ба ҳавғоникиашон ба ҷамъият тафриқагузорӣ шудаанд. Шакли қонун ин ифодаи мазмуни он дар меъёри ҳуқуқии чиноятӣ мебошад. Дараҷаи тасвири дақиқи мазмун дар қонуни чиноятӣ татбиқшавандагии қонуни мазкурро дар воқеияти иҷтимоӣ (таҷрибаи тафтишотӣ ва судӣ) ва бандубости дақиқи чиноят нишон медиҳад.

Қисми дуюм дар татбиқшавии воқеии қонуни чиноятӣ дар амалия ифода меёбад, яъне то қадом дараҷа мазмун ва шакл бандубости дақиқро таъмин мекунанд.

⁶ Ниг. Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений. М., 1984. С. 21.

Аҳаммияти хуқукии чиноятии бандубасти чиноятҳо гуногун-чабҳа буда, дар чандин лаҳзаҳо ифода мёбанд.

Дар байни онҳо асосӣ ва муайянкунандаро чудо намуда, бояд қайд соҳт, ки бандубасти дақиқ боиси оқибатҳои зерин мешавад:

1) риояи қонуниятро ҳангоми амалишавии адолати судӣ таъмин мекунад;

2) арзёбии иҷтимоию сиёсӣ ва хуқукии кирдори содиршударо ифода мекунад;

3) хуқуқ ва манфиатҳои гунаҳгорро кафолат медиҳад ва бо ин роҳ барои дақиқан мувофиқи КҶ фардисозии ҷавобгарии чиноятӣ ва ҷазо мусоидат менамояд;

4) татбиқи қонунӣ ва асосноки падидаҳо ва меъёрҳои қонунгузории чиноятиро, ки озод кардан аз ҷавобгарии чиноятӣ ва аз ҷазо, барҳам ҳӯрдани доги судиро танзим мекунад, муайян месозад;

5) тартиби мурофиавии тафтиши чиноят, ки қонунгузории мурофиавии чиноятӣ пешбинӣ кардааст, боис мегардад;

6) имкон медиҳад, ки вазъ, соҳтор ва тамоюли чинояткорӣ дуруст баҳо дода шуда, ҷораҳои самараноки мубориза бо он коркард шавад.

Бандубасти дурусти чиноят риояи қонуниятро ҳамчун принципи конститутсионӣ ва принсипҳои дигари ҳуқуки чиноятиро таъмин менамояд. Ҳамчун принципи конститутсионии қонуният моддаи 42 Конститутсиияи Ҷумҳурии Тоҷикистон баромад мекунад, ки мувофиқи он дар Тоҷикистон ҳар шаҳс вазифадор аст, ки Конститутсиия ва қонунҳоро риоя кунад, ҳуқуқ, озодӣ, шаъну шарафи дигаронро эҳтиром намояд.

Дар қонуни чиноятӣ принсипҳо ва дигар мукаррароти умумӣ ва мушаххаси ҳуқуқи чиноятӣ пешбинӣ шудаанд, ки риояи онҳо ҳангоми бандубасти чиноятҳо дар таҷрибаи тафтишотӣ ва судӣ амалишавии принципи конститутсионии мазкурро таъмин мекунад. Мувофиқи моддаи 4 КҶ ҶТ чиноят будани кирдор, сазовори ҷазо ва оқибатҳои дигари ҳуқукии чиноятӣ будани онро танҳо КҶ муайян менамояд. Ҳеч кас дар содир намудани чиноят гунаҳгор дониста намешавад ва ба ҷазои чиноятӣ қашида намешавад ба ҷуз бо ҳукми суд ва дар асоси қонун. Татбиқи қонуни чиноятӣ аз рӯйи қиёс манъ аст. Мазмуни КҶ ҶТ бояд дақиқан мутобиқи матни он фаҳмида шавад.

Мувофиқи моддаи 5 КҶ ҶТ шахсоне, ки чиноят содир намудаанд, катъи назар аз ҷинс, нажод, миллат, шаҳрвандӣ, забон, муносибат ба дин, ақидаҳои сиёсӣ, таҳсилот, вазъи иҷтимоӣ, хизматӣ ва молу мулкӣ, мансубият ба ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъии-

ятӣ, маҳалли истиқоматашон ва дигар ҳолатҳо дар назди қонун ба-
робаранд ва бояд ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шаванд.

Л.Д. Гаухман чунин мешуморад, ки ҳангоми тасвияи принси-
пи мазкур баъзе муқаррароти Конститутсия оид ба дахлнозизири
баъзе категорияи шахсони мансабдорон ба эътибор гирифта
нашудааст⁷.

Баҳодиҳии иҷтимоию сиёсӣ ва ҳуқуқии кирдори содиршударо
ифода намуда, бандубости дурусти ҷиноят асоси баҳодиҳии ман-
фии давлат ва ҷамъият ба кирдори содиршуда бо назардошти да-
рача ва вазнини хавфнокии ҷамъиятии он мебошад; мазмуни му-
носибатҳои вайроншудаи ҷамъиятий, расонидани зарар ба ар-
зишҳои ҳифзшавандай он, хислат ва тамоюли кирдори содиршуда,
шакли гуноҳ ва гайраро сабт мекунад; мувофиқати алломатҳои
вокеии ҷинояти содиршударо бо алломатҳои таркиби ҷиноят, ки
дар КҶ ҔТ пешбинӣ шудааст, муайян мекунад.

Ҳангоми бандубости дурусти ҷиноят ҳуқуқ ва манфиатҳои
қонунии гунаҳгор тавассути фардисозии ҷавобгарии ҷиноятӣ ва
ҷазо, инчунин оқибатҳои ҳуқуқии аз он бароянда кафолат дода
мешавад. Бандубости дурусти ҷиноят, татбиқи моддаи даҳлдори
КҶ, ки ба кирдори содиршуда мувофиқ аст, таъмин мекунад. Ҳам-
чунин, амалишавии меъёрҳои Қисми умумии КҶ ҔТ, ки ҷавобга-
рии ҷиноятиро барои тайёрӣ ба ҷиноят, таъини ҷазоро бо наза-
рдошти ба ҷамъият хавфнокии кирдор ва шахсияти гунаҳгор ва
ғайра пешбинӣ мекунанд, таъмин карда мешаванд.

Бандубости дурусти ҷиноят боиси ба таври қонунӣ ва
асоснок озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ва ҷазо, барҳам-
хӯрии доғи судӣ, ки Қисми умумии КҶ пешбинӣ кардааст, мешавад. Бандубости кирдор мувофиқи моддаи 18 КҶ ҔТ воба-
ста ба ҳусусият ва дараҷаи хавфи барои ҷамъият дошташон ба
ҷиноятҳои начандон вазнин, дараҷаи миёна, вазнин ва маҳсу-
сан вазнин тақсим мешаванд. Озод кардан аз ҷавобгарии ҷино-
ятӣ бо сабаби пушаймонӣ аз кирдор (моддаи 72 КҶ) ва бинобар
сабаби оштӣ шудан бо ҷабрдида (моддаи 73 КҶ ҔТ), инчунин
бо сабаби тағиیر ёфтани вазъият (моддаи 74 КҶ ҔТ) танҳо ба-
рои ҷиноятҳои категорияи начандон вазнин ва дараҷаи миёна
имконпазир аст; озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ бо сабаби
гузаштани муҳлати ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан (моддаи 75
КҶ ҔТ) дар сурате имконпазир аст, ки агар аз рӯзи содир шу-
дани ҷиноят ду сол барои ҷиноятҳои начандон вазнин гузашта

⁷ Ниг.: Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М.: ЮрИнфоП, 2001. С. 27.

бошад (банди «а» қисми 1 моддаи 75 КЧ ҦТ), шаш сол барои чиноятаҳои дараҷаи миёна гузашта бошад (банди «б» қисми 1 моддаи 75 КЧ ҦТ); даҳ сол барои чиноятаҳои вазнин гузашта бошад (банди «в» қисми 1 моддаи 75 КЧ ҦТ) ва понздаҳ сол барои чиноятаҳои маҳсусан вазнин (ба истиснои нишондоди қисми 5 моддаи 75 КЧ ҦТ) гузашта бошанд (банди «г» қисми 1 моддаи 75 КЧ ҦТ).

Боби 11 КЧ ҦТ, ки озод кардан аз ҷавобгарии чиноятаӣ ном дорад ва асосҳои аз ҷавобгарии чиноятаӣ озод кардан дар он ҷой нишон дода шудаанд, ба андешаи мо на ҳамаи ҳолатҳои аз ҷавобгарии чиноятаӣ озод карданро пешбинӣ менамояд. Мисол, дар эзоҳҳои моддаҳои 130, 130¹, 167, 179, 179¹, 181, 185, 187, 194³, 195, 196, 262, 279, 305, 307², 307³, 320, 343, 365, 374 ва 375 КЧ ҦТ ҳолатҳое пешбинӣ шудаанд, ки шаҳс аз ҷавобгарии чиноятаӣ озод карда мешавад, аммо чунин асосҳо дар Қисми умумии КЧ ҦТ пешбинӣ нашудаанд, ки ин номукаммалии техникаи ҳуқуқӣ мебошад.

Шартан пеш аз муҳлат аз адой ҷазо озод кардан (моддаи 76 КЧ ҦТ) нисбат ба шахсони болиг танҳо дар мавриди воқеан муҳлати зеринро адо намудани ў имконпазир аст:

а) на камтар аз нисфи ҷазое, ки барои чинояти начандон вазнин ё дараҷаи миёна таъйин гардидаст;

б) на камтар аз се ду қисми ҷазое, ки барои чинояти вазнин таъйин шудааст;

в) на камтар аз чор се хиссаи ҷазои барои чинояти маҳсусан вазнин таъйиншуда, инчунин ҷазое, ки ба шаҳси қаблан шартан пеш аз муҳлат аз адой ҷазо озодгардида таъйин шудааст (агар шартан пеш аз муҳлат аз адой ҷазо озод намудан тибки асосҳои дар қисми 6 моддаи 76 КЧ ҦТ пешbigардида бекор карда шуда бошад).

Нисбат ба шахсони ноболиг таносуби ин муҳлатҳо чунин аст:

а) на камтар аз сёяки муҳлати ҷазое, ки барои чинояти начандон вазнин ё дараҷаи миёна таъйин шудааст;

б) на камтар аз нисфи ҷазое, ки барои чинояти вазнин таъйин шудааст;

в) на камтар аз се ду хиссаи ҷазое, ки барои чинояти маҳсусан вазнин таъйин шудааст (моддаи 91 КЧ ҦТ).

Доги судӣ дар муҳлати зерин нисбат ба шахсони болиг барҳам меҳӯрад:

а) ба маҳкумшудае, ки нисбати ў шартан татбиқ накардани ҷазо татбиқ карда шудааст - баъди тамом шудани муҳлати санчиш;

б) нисбати шахсоне, ки аз маҳдуд кардани озодӣ дид ба ҷазои сабуктар маҳқум шудаанд - бо гузаштани як сол пас аз тамом кардани муҳлати таъйиншудаи ҷазо;

в) нисбати шахсоне, ки барои ҷиноятҳои начандон вазнин ва дараҷаи миёна ба маҳдуд кардани озодӣ ва ё маҳрум сохтан аз озодӣ маҳқум шудаанд - бо гузаштани се сол пас аз адой ҷазо;

г) нисбати шахсоне, ки барои ҷиноятҳои вазнин бо маҳрум сохтан аз озодӣ маҳқум шудаанд - бо гузаштани панҷ сол пас аз адой ҷазо;

д) нисбати шахсоне, ки барои ҷиноятҳои маҳсусан вазнин ба маҳрум сохтан аз озодӣ маҳқум шудаанд – бо гузаштани ҳашт сол пас аз адой ҷазо (қисми 3 моддаи 84 КҔ ҔТ).

Нисбат ба шахсони ноболиг таносуби ин муҳлатҳо ҷунин аст:

а) як сол пас аз адой намудани муҳлати маҳрум сохтан аз озодӣ барои ҷинояти начандон вазнин ё дараҷаи миёна;

б) се сол пас аз адой намудани муҳлати маҳрум сохтан аз озодӣ барои ҷиноятҳои вазнин ё маҳсусан вазнин (моддаи 94 КҔ ҔТ).

Бандубасти дурусти ҷиноят тафтиши дурусти ҷиноятро, ки қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ пешбинӣ кардааст, муайян меқунад, яъне шакли тафтиши ҷиноят ё пешбуруд аз рӯйи парвандаи ҷиноятӣ, тобеияти судӣ, тартиби мурофиави судӣ, ҳачми ҳукуқҳои айбордоршаванда ва дигар оқибатҳои мурофиавӣ дуруст татбиқ карда мешаванд⁸.

Бандубасти ҷиноят, аз як тараф, тартиби мурофиавии тафтиши ҷиноятҳо аз тарафи дигар, ба яқдигар алокамандии мутақобила дошта, ба яқдигар таъсири мутақобила мерасонанд. Ҳамин тавр, агар кирдор аломатҳои ду ва зиёда таркиби ҷиноятро фаро гирифта бошад, ки дар меъёрҳои ду ва зиёдаи ҳукуқии ҷиноятӣ пешбинӣ шуда, якеаш кирдоро ба пуррагӣ, дигараш қисман дар бар гирад, кирдор дар сурате бо меъёри нисбатан пурра бандубаст карда мешавад, ки агар ҷунин бандубаст тартиби мурофиавии тафтишро содда нагардонад. Масалан, агар авбошӣ, ки ҷавобгарӣ барои он дар моддаи 237 КҔ ҔТ пешбинӣ шудааст, бо расонидани зарари сабук ба саломатӣ бо ҳиссии авбошона содир шуда бошад (ки ҷавобгарӣ барои он дар моддаи 112 КҔ ҔТ пешбинӣ шудааст), пас кирдор танҳо бо моддаи 237 КҔ ҔТ, ки кирдоро ба пуррагӣ фаро мегирад, бандубаст карда мешавад, дар ҳоле ки моддаи 112 КҔ ҔТ ҷавобгарии ҷиноятиро барои қисми кирдор пешбинӣ меқунад ва тартиби мурофиавии ҷиноят сода намегарداد. Агар авбошӣ, ки дар

⁸ Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1972. С. 31.

қисми 1 моддаи 237 КЧ ҖТ пешбинӣ шудааст, боиси бо хиссииёти авбошона несту нобуд ё вайрон кардани молу мулк гардида бошад (ки чавобгарӣ барои он дар қисми 2 моддаи 255 КЧ ҖТ пешбинӣ шудааст), дар чунин ҳолати таносуби меъёрҳо, ки мувофиқан том ва ҷузъро дар бар мегиранд, кирдори содиршуда бояд аз рӯйи маҷмӯи ҷиноятҳо аз рӯйи моддаҳои номбаршуда бандубаст карда шавад, зоро бандубости чунин ҷиноят танҳо бо қисми 1 моддаи 237 КЧ ҖТ тартиби мурофиавии тафтиши ҷиноятро содда мегардонад.

Аҳаммияти ҳукуқии ҷиноятии бандубости дурусти ҷиноятҳо дар он аст, ки он имкон медиҳад дар хисботи оморӣ вазъ, сохтор ва тамоюли ҷинояткориро дуруст инъикос намояд. Ин боиси коркарди ҷораҳои самараноки мубориза ба муқобили намудҳои алоҳидай ҷиноятҳо, аз ҷумла бо роҳи мукаммалсозии қонунгузории ҷиноятӣ мегардад⁹.

Бандубости дуруст боиси муқаррар кардани воқеяяти обьективӣ вобаста ба парвандаи ҷиноятӣ мегардад. Он бо раванди исбот робитай зич дорад. Бандубаст раванди баъди исбот аст. Дар натиҷаи исбот иттилооти зарурӣ ҷамъоварӣ карда шуда, замина барои раванди мантиқии мураккаб – бандубаст мегардад¹⁰.

⁹ Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 2001. С. 23.

¹⁰ Бобоҷонов И.Ҳ. Ҷасоили мубрами бандубости ҷиноятҳо (дар назария ва амалия). Васоити таълимию амалий. Дар се қисм. Қисми 1. Душанбе: "ЭР-граф", 2012 С. 6-31.

БОБИ ХХV ЧИНОЯТХО БА МУҚОБИЛИ ҲАЁТ ВА САЛОМАТИЙ

- § 1. Тавсифи умумии чиноятхо ба муқобили шахсият**
- § 2. Мафҳум ва намудҳои чиноятхо ба муқобили ҳаёт**
- § 3. Тавсифи умумии чиноятхо ба муқобили саломатӣ**

§ 1. Тавсифи умумии чиноятхо ба муқобили шахсият

Конститутсияи Чумхурии Тоҷикистон бори нахуст дар боби дуюм «Хуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд» хуқуқҳои шахсиятро баён ва эътироф менамояд, аз ҷумла: ҳуқуқ ба ҳаёт, саломатӣ, озодӣ, обрӯву эътибор даҳлнапазирий, ҳамчунин ҳимояи оила ва ноболигон аз ҷониби давлат. Конститутсияи Чумхурии Тоҷикистон инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои ўро арзиши олий эътироф мекунад (моддаи 5). Бинобар ин, КҶ ҶТ доир ба шахсият чунин бартариятҳоро доро мебошад:

дар аввал, дар қисми 1 моддаи 2 КҶ ҶТ муҳимтарин вазифаи қонуни чиноятӣ – ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд эътироф шудааст;

дуюм, дар қисми 2 моддаи 2 КҶ ҶТ муҳимтарин муносибатҳои ҷамъиятии бо қонуни чиноятӣ ҳифзшаванда пешбинӣ гардидааст, ки аз онҳо манфиатҳои шахсият дар мадди аввал гузошта шудааст;

с揆ом, дар Қисми маҳсуси КҶ ҶТ фасл, боб ва моддаҳо аз рӯйи муҳиммияташон ҷойгир карда шудаан, ки дар мадди аввал шахсият гузошта шудааст ва баъд манфиатҳои ҷамъият ва давлат.

Дар Чумхурии Тоҷикистон як қатор қонунҳое ҳастанд, ки ба ҳимоя ва таъмини ҳуқуқу озодиҳои шаҳс равона карда шудаанд. Қонуни ҷиноятии Чумхурии Тоҷикистон доир ба ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ҷойи маҳсусро ишғол менамояд ва барои ҷиноятҳои муқобили шахсият ҷазоҳои гуногун пешбинӣ менамояд.

Ҷиноятхо ба муқобили шахсият – ин гурӯҳи муносибатҳои ба-рои ҷамъият ҳавфноке мебошанд, ки дар КҶ ҶТ пешбинӣ гардида ва ба муқобили ҳуқуқҳои муҳимтарини шаҳс равона карда шуда-

анд. Қисми маҳсуси КЧ ҖТ аз фасли VII «Чиноятхо ба муқобили шахсият» оғоз мегардад.

Фасли VII КЧ ҖТ аз боби 16 то боби 20 ва аз моддаи 104 то 178 иборат мебошад.

Таркиби чиноятхое, ки дар фасли VII КЧ ҖТ пешбинӣ гардидаанд, онҳо низ аз рӯйи муҳиммияташон ҷойгир карда шудаанд, яъне аз «одамкушӣ» (м. 104) то «бадқасдана саркашӣ намудани фарзандон аз таъминоти падару модари ғайри қобили меҳнат» (м. 178). Агар ҷазои ниҳоӣ барои м. 104 то ҷазои қатл пешбинӣ гардида бошад, пас барои м. 178 то ду соли маҳрум соҳтан аз озодӣ муқаррар шудааст.

Объекти гурӯҳии ҳамаи чиноятхое, ки дар фасли VII КЧ ҖТ пешбинӣ гардидаанд, **шахсият** эътироф мешавад. Шахсият ҳамчун объекти бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшаванда инсонро дар назар дорад, ки ҳамчун ҷузъи муносибатҳои ҷамъиятӣ эътироф карда мешавад. Бинобар ин, объекти гурӯҳии ҳамаи моддаҳои 104 то 178 КЧ ҖТ – муносибатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшавандае, ки амниятии шахсиятро таъмин менамоянд, ташкил медиҳад.

Фасли VII КЧ ҖТ – чиноятхо ба муқобили шахсият аз рӯйи **объекти намудӣ** ба 5 намуд ҷудо карда мешаванд:

1) боби 16 – чиноятхо ба муқобили ҳаёт ва саломатӣ. Моддаҳои 104 то 129-и КЧ ҖТ-ро дар бар мегирад. Объекти намудии ин чиноятхоро – муносибатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшавандае, ки амнияти ҳаёт ва саломатии шахсро таъмин мекунад, ташкил медиҳад;

2) боби 17 – чиноятхо ба муқобили озодӣ, обрӯ ва эътиори шахсият. Моддаҳои 130 то 137¹-и КЧ ҖТ-ро дар бар мегирад. Объекти намудии ин чиноятхоро – муносибатҳои ҷамъиятии бо қонуни чиноятӣ ҳифзшавандае, ки озодӣ, обрӯ ва эътиори шахсро таъмин мекунад, ташкил медиҳад;

3) боби 18 – чиноятхо ба муқобили озодии ҷинсӣ ва даҳлопазирии ҷинсӣ. Моддаҳои 138 то 142¹-и КЧ ҖТ-ро дар бар мегирад. Объекти намудии ин чиноятхоро – муносибатҳои ҷамъиятии бо қонуни чиноятӣ ҳифзшавандае, ки озодии ҷинсӣ ва даҳлопазирии ҷинсии шахсро таъмин мекунад, ташкил медиҳад;

4) боби 19 – чиноятхо ба муқобили ҳуқуқ ва озодиҳои конституционии инсон ва шаҳрванд. Моддаҳои 143 то 164 КЧ ҖТ-ро дар бар мегирад. Объекти намудии ин чиноятхоро – муносибатҳои ҷамъиятии бо қонуни чиноятӣ ҳифзшавандае, ки ҳуқуқ ва озодиҳои

конституционии инсон ва шаҳрвандро таъмин мекунад, ташкил медиҳад;

5) боби 20 – чиноятҳо ба муқобили оила ва ноболигон. Моддаҳои 165 то 178-и КҶ ҶТ-ро дар бар мегирад. Объекти намудии ин чиноятҳоро – муносибатҳои ҷамъиятии бо қонуни чиноятӣ хифзшавандеа, ки манфиатҳои оила ва ноболигонро таъмин мекунад, ташкил медиҳад.

Ҳамин тавр, ҳамаи ин бобҳои фасли VII КҶ ҶТ вобаста ба объекти бевосита ба моддаҳо чудо қарда мешаванд. Мисол, боби 16 КҶ ҶТ аз рӯйи объекти бевосита ба ду зергурӯҳ чудо қарда мешавад:

1) чиноятҳо ба муқобили ҳаёти шахс, ки моддаҳои 104 то 109 КҶ ҶТ-ро дар бар мегирад;

2) чиноятҳо ба муқобили саломатии шахс, ки моддаҳои 110 то 129 КҶ ҶТ-ро дар бар мегирад.

§ 2. Мафхум ва намудҳои чиноятҳо ба муқобили ҳаёт

Ҳифзи ҳуқуқии чиноятии шахсият пеш аз ҳама аз ҳифзи ҳаёт оғоз мегардад. Ҳуқуқ ба ҳаёт аз муҳимтарин ҳуқуқҳои фитрӣ маҳсуб меёбад, ки бе он дигар ҳуқуқҳои инсон моҳияти худро гум мекунанд. Меъёрхое, ки дар фасли VII КҶ ҶТ «Чиноятҳо ба муқобили шахсият» пешбинӣ гаштаанд, манфиатҳои инсони зиндаро ҳифз менамоянд. Бинобар ин, ҳаёт назар ба дигар муносибатҳои муҳимтарин муносибати инсонӣ ба ҳисоб меравад. Чиноятҳо ба муқобили ҳаёт чунин оқибатеро ба бор меоранд, ки барқароркунии он ғайриимкон аст, яъне шахсе, ки аз ҳаёт маҳрум қарда мешавад, ба ҳаёт бар гардонидани он берун аз тавоноии инсон аст ва бо ин мавҷудияти шахс дар ҷомеа хотима меёбад. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ҳаёти шахсро даҳлнопазир эътироф менамояд (қисми 2 моддаи 5) ва дар моддаи 18-уми он гуфта шудааст, ки ҳар кас ҳуқуки зиндагӣ дорад. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Певои миллат, Президенти ҶТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон низ борҳо дар баромадҳои худ ҳуқуқ ба ҳаётро ҳамчун даҳлнопазир эътироф кардааст, чуноне ки дар суханронии худ ба муносибати 10 – солагии Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 5-уми ноябрни соли 2004 чунин зикр намуд: «... инсон бо ҳуқуқҳои табии ба дунё меояд ва ин ҳуқуқро ба инсон қасе ва ё мақоме намедиҳад. Маҳз бо тақозои чунин принсипи умумибашарӣ мо ба татбиқи ҷазои қатл моратория эълон намудем»¹¹. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон

¹¹ Раҳмонов Э.Ш. Қавлу қасами миллат. Ҳучанд, 2004. С. 26.

«Дар бораи боз доштани татбиқи ҷазои қатл» аз 15-уми майи соли 2004 қабул гардид. Мувофиқи ин Қонун амали ҷазои қатл боз дошта шуд.

Аз ин бар меояд, ки дар сатҳи конституционӣ қарор доштани дахлнопазирӣ ҳаёт, ба ҳамаи шоҳаҳои ҳаёти ҷамъияти ҳатми эътироф мешавад.

Хукуқ ба ҳаёт аз ҷониби Худованӣ (аз рӯйи меъёрҳои динӣ) ва табиат (аз рӯйи нуқтаи назари фалсафа) дода мешавад, на аз ҷониби касе ва ё мақоме.

Мутобики мукаррароти қисми 2 моддаи 232 Кодекси маданияи ҶТ хукуқ ба ҳаёт ҳуқуқи ҷудошаванди инсон буда, ҳеч кас бе асоси қонунӣ аз ҳаёт маҳрум карда намешавад.

Дар ҷомеаи ҷаҳонӣ гарчанде хукуқ ба ҳаёт дахлнопазир эътироф шавад ҳам, вале ҳифзи ҳаёт пурра таъмин ва ё кафолат дода намешавад. Аз ҳаёт маҳрум шудани шаҳс омиљҳои объективӣ ва субъективиро доро мебошад, ки инҳо шуда метавонанд:

- аз ҷониби ҷинояткорон;
- дар натиҷаи муноқиши байни миллатҳо ва қавмиятҳо;
- дар натиҷаи гуруснагӣ ва беморӣ;
- дар натиҷаи актҳои терористӣ ва муноқишаҳои сиёсӣ;
- ҳудкушӣ;
- бо ҳоҳиши ҳуд ба марг расонидан (эвтаназия) ва ғайра.

КҔ ҔТ ҳаёти шаҳсро муҳимтарин объекти ҳифзшавандӣ эътироф менамояд, бинобар ин Қисми маҳсуси ин қонун аз ҷиноятҳо ба муқобили ҳаёт оғоз мегардад.

Боби 16 КҔ ҔТ, ки моддаҳои 104 то 129-ро дар бар мегирад, ду гурӯҳи муносибатҳои ҷамъиятиро ҳифз менамояд, ки онҳо ҳаёт ва саломатӣ мебошанд. Ҕиноятҳо ба муқобили ҳаёт дар моддаҳои 104 то 109 пешбинӣ шудаанд.

Ҕиноятҳо ба муқобили ҳаёт – қасдан ва ё аз беэҳтиёти содир намудани кирдори барои ҷамъият ҳавфноке, ки ба ҳаёти шаҳс таҷовуз мекунанд ва ё ба ҳудкушӣ расонидан эътироф мешаванд.

Ҳамаи он ҷиноятҳоеро, ки ба муқобили ҳаёт равона карда шудаанд, шартан ба се намуд ҷудо кардан мумкин аст:

1. одамкушӣ (моддаҳои 104 то 107 КҔ ҔТ);
2. аз беэҳтиёти ба марг расонидан (моддаи 108 КҔ ҔТ);
3. ба ҳудкушӣ расонидан (моддаи 109 КҔ ҔТ).

Барои боз ҳам муфассалтар тасниф намудан, одамкуширо боз ба зернамудҳо ҷудо намудан мумкин аст:

➤ одамкушй бе ҳолатҳои вазнинкунанда ва бе ҳолатҳои сабуккунанда (қисми 1 моддаи 104 КЧ ҶТ). Дар адабиёт одатан чунин одамкуширо одамкушии оддӣ низ номбар мекунанд;

➤ одамкушй бо ҳолатҳои вазнинкунанда (қисми 2 моддаи 104 КЧ ҟТ);

➤ одамкушй бо ҳолатҳои сабуккунанда (моддаҳои 105, 106, 107 КЧ ҟТ).

Хуқуқ ба ҳаёт аз лаҳзаи таваллуд ба шахс дода, шуда баъди маргаш қатъ мегардад.

Олимон оғози ҳаётро ба тарзҳои гуногун маънидод намудаанд. Ба ақидаи Н.И. Загородников оғози ҳаёт аз лаҳзаи оғози таваллуд ба миён меояд¹². Ба ақидаи М.Д. Шаргородский ҳаёт аз лаҳзаи аз батни модар берун баромадани чанин оғоз мегардад¹³. Л.И. Глухарев зикр менамояд, ки оғози ҳаёт аз лаҳзаи намудор шудани чанин аз батни модар эътироф мешавад¹⁴. Ба ақидаи тибби судӣ оғози ҳаёт аз нафаскашии мустакил иборат мебошад¹⁵. А.Н. Красиков зикр менамояд, ки оғози ҳаёт аз лаҳзаи буридани найи ноф ба миён меояд.¹⁶

Чи тавре маълум аст, оид ба оғози ҳаёт таснифҳои гуногун мавҷуд аст, vale мояд ба муқаррароти қонунгузорӣ такя намоем. Ҳамин тавр, хуқуқ ба ҳаёт аз ҳангоми таваллуд ё бевосита пас аз он оғоз мегардад. Ин аз мазмуни диспозитсияи моддаи 105 КЧ ҟТ (кӯдаки навзоди худро күштани модар) бар меояд: «Кӯдаки навзоди худро күштани модар ҳангоми таваллуд ё бевосита пас аз он...».

Оид ба «ҳангоми таваллуд» дар илми тиб муқаррароти маҳсус чой дорад. Мутобики муқаррароти тиббӣ ҳангоми таваллуд аз лаҳзаи дар зани ҳомиладор ба вучуд омадани дарди таваллуд эътироф мешавад¹⁷, ки ин муқаррарот фикр ва ақидаи Н.И. Загородниковро дуруст меҳисобад (оғози ҳаёт аз лаҳзаи оғози таваллуд ба

¹² Загородников Н.И. Преступления против жизни по советскому уголовному праву. М., 1961. С. 35.

¹³ Шаргородский М.Д. Курс советского уголовного права: Часть Особенная. Л., 1973. С. 480.

¹⁴ Глухарева Л.И. Уголовная ответственность за детоубийство. М., 1984. С. 25.

¹⁵ Судебная медицина / Под ред. В.В. Томилина. М., 1987. С. 218.

¹⁶ Красиков А.Н. Уголовно-правовая охрана права и свобод человека в России. Саратов, 1996. С. 10; Уголовное право России: Особенная часть / Под ред. А.И. Рарога. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Эксмо, 2010. С. 27.

¹⁷ Большая медицинская энциклопедия. 3-е изд. М., 1981. Т. 17. С. 35.

миён меояд)¹⁸. Дарди таваллуд 13 – 18 соат қабл аз таваллуд, дар занҳое, ки бори аввал ҳомиладор шудаанд ба миён меояд ва барои занҳое, ки бори дуюм ва аз он зиёд ҳомиладор шуда таваллуд кардаанд, аз 1 то 11 соат қабл аз таваллуд¹⁹.

Агар оғози ҳаёт – ҳангоми таваллуд ё бевосита пас аз он бошад, пас марги шахс – мувофики нишондоди моддаи 150 Кодекси тандурустии Ҷумхурии Тоҷикистон аз 30 майи соли 2017 таҳти № 1413, аз лаҳзаи фавти бебозгашти пурраи мағзи сар, эътироф мешавад. Муайянкуни фавт аз тарафи табиб, дар набудани табиб аз тарафи кормандони миёнаи тиббӣ гузаронида мешавад. Хулосаи тиббӣ дар бораи фавт дар асоси муайян шудани фавти бебозгашти пурраи мағзи сар (марги мағзи сар) мутобики дастурҳои аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ тасдиқшуда дода мешавад.

Дар адабиёт чунин маргро марги биологӣ меноманд. Дар таҷриба дигар намуди марг ҳам воҳӯрдан мумкин аст, ки ин марги клиникӣ (истодани нафас, дил, паст шудани ҳарорати бадан) эътироф мешавад ва ҳолати баргардандавӣ дорад²⁰. Аз марги клиникӣ шахс баромада боз ба ҳаёти мукаррарии худ гашта-наш мумкин аст.

Ҳамин тавр, доир ба лаҳзаи марг, фикри М.И. Ковалв ва И.Г. Вермелро ҷонибдорӣ намудан ба мақсад мувофиқ аст, яъне марг – ин марги пурраи мағзи сар мебошад, ки дар фавти бебозгашти ҳуҷайраҳои он ифода мегардад, эътироф карда мешавад²¹.

Дар қисми 1 моддаи 232 Кодекси маданияи ҶТ оғози ҳаётро аз лаҳзаи обистан шудан дар батни модар, муқаррар менамояд. Яъне, ҳаёти инсон аз лаҳзаи обистан шудан дар батни модар то марги ӯ ҳифз карда мешавад.

Объекти гурӯҳии ҷиноятҳо ба муқобили ҳаёт – шахсият ба ҳисоб меравад.

Объекти намудӣ ва бевоситai ҷиноятҳо ба муқобили ҳаёт ин муносибатҳои ҷамъиятии бо қонуни ҷиноятӣ ҳифзшаванде, ки дар вақти содир намудани ҷиноят ба ҳаёти шахс зарар расонида меша-

¹⁸ Ниг.: Загородников Н.И. Преступления против жизни по советскому уголовному праву. М., 1961. С. 35.

¹⁹ Оид ба раванди таваллуд нигаред: Большая медицинская энциклопедия. М., 1976. Т. 22. С. 330.

²⁰ Бородин С. В. Ответственность за убийство: квалификация и наказание по российскому праву. М.: Юрист, 1994. С. 9; Уголовное право России: Особенная часть / Под ред. А.И. Рарога. 4 – е изд., перераб. и доп. М.: Эксмо, 2010. С. 28.

²¹ Ковалев М.И., Вермель И.Г. Юридическое определение смерти // Соц. законность. 1982. № 7. С. 57-58.

вад ё таҳди迪 расонидани чунин заарро ба миён меорад, фаҳмида мешавад.

Дар аксар моддаҳои Қисми маҳсуси КҶ ҖТ предмети чиноят ҳамчун нишонаи иловагӣ ва дар баъзе моддаҳои он ба сифати нишонаи ҳатмии объекти чиноят баромад мекунад. Вале, дар чиноятҳо ба муқобили ҳаёт предмети чиноят ҷой надорад. Ин ақидаро Б.В. Здравомислов, А.И. Рарог ва дигар олимони соҳаи ҳукук ҷонибдоранд. Баъзе олимоне ҳастанд, ки часади инсони зиндаро ҳамчун предмети чиноят эътироф менамоянд. Зикр менамоянд, ки дар вақти сӯйкасд ба шахсият «инсон ҳамчун ҳастии биологии зинда» ба сифати предмети чиноят баромад карда метавонад²². Ин ақидаро Б.В. Здравомислов зид баромада зикр менамояд, ки дар ин ҳолат ду унсури муносибатҳои ҷамъиятӣ ба ҳам пайваст мешаванд:

1. Инсон ҳамчун субъекти муносибатҳои ҷамъиятӣ;
2. Предмети муносибатҳои ҷамъиятӣ.

Ҳамчунин, Б.В. Здравомислов зикр менамояд, ки омезиши ин ду мағҳум ғайриимкон аст²³, яъне инсон предмети муносибатҳои ҷамъиятӣ шуда наметавонад.

Бояд дар назар дошт, ки часади инсони фавтида (мурда) ҳамчун предмети чиноят баромад карда метавонад²⁴. Ҳамин тавр, дар моддаи 243 КҶ ҖТ ҷавобгарии чиноятиро барои таҳқири часади фавтидагон ва гӯри онҳо пешбинӣ намудааст. Мисол, С. ном мард Д. ном занеро ба анбор дароварда буғӣ карда мекушад. Баъди ин ҳодиса, барои рӯйпӯш намудани чинояти содир намудааш, часади фавтидаи С. дар ҷойи ҳодиса месӯzonад. Доир ба ин ҳодиса, мақомати тафтишотӣ мутобики қисми 1 моддаи 104 ва 243 КҶ ҖТ парвандаи чиноятӣ оғоз менамояд²⁵.

Тарафи объективии чиноятҳо ба муқобили ҳаёт кирдор ҳам дар шакли ҳаракат ва ҳам дар шакли беҳаракатӣ ифода мегардад. Ҳамаи таркибҳои ин чиноятҳо моддӣ (материалӣ) мебошанд, яъне ин намуди чиноятҳо дар он ҳолат хотимаёфта ҳисобида мешаванд, ки агар кирдор (дар шакли ҳаракат ё беҳаракатӣ) содир шуда бошад, оқибат (дар намуди марғи шахси дигар) фаро расида бошад ва робитаи сабабии байни кирдор (ҳаракат ё беҳаракатӣ) ва оқибат ҷой дошта бошад.

²² Коржанский Н.И. Предмет преступления. Волгоград, 1988. С. 133.

²³ Уголовное право России. Общая часть / отв. ред. Б.В. Здравомыслов. М.: Юристъ, 1996. С. 122.

²⁴ Тафсир ба КҶ ҖТ // Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 500.

²⁵ Қонун ва ҷомеа. № 16 (271). 18.04.2013. С. 13.

Тарафи субъективии ҳамаи чиноятахо ба муқобили ҳаёт гуноҳ дар шакли қасд ба хисоб мераванд, ба истиснои аз беҳхтиёти ба марг расонидан (моддаи 108 КҶ ЧТ).

Ангеза, **мақсад ва ё ҳолати ҳаяҷони саҳти рӯҳӣ** гарчанде, нишонаҳои иловагии тарафи субъективии чиноят бошанд ҳам, дар баъзе ҳолатҳо ба сифти нишонаи ҳатмии он дар чиноятахо ба муқобили ҳаёт баромад карда метавонанд. Мисол, куштани одам бо **мақсади** истифодаи аъзои бадан ё бофтаҳои ҷабрдида (банди «н» қисми 2 моддаи 104 КҶ ЧТ), одамкушӣ дар ҳолати **ҳаяҷони саҳти рӯҳӣ** (моддаи 106 КҶ ЧТ).

Бояд чиноятахо ба муқобили ҳаётро аз дигар кирдорҳое, ки шахсро аз ҳаёт маҳрум месозанд, фарқ карда шаванд. Дигар кирдорҳое, ки шахсро аз ҳаёт маҳрум месозанд қонунӣ ва ғайриқонунӣ буда метавонанд. Ба кирдорҳое, ки шахсро қонунӣ аз ҳаёт маҳрум месозанд, иҷроиши ҷазои қатл (моддаи 59 КҶ ЧТ), мудофиаи зарурӣ (моддаи 40 КҶ ЧТ), расонидани зарар ҳангоми дастгир кардани шахсе, ки чиноят содир намудааст (моддаи 41 КҶ ЧТ), ба хисоб мераванд. Ба кирдорҳое, ки шахсро ғайриқонунӣ аз ҳаёт маҳрум месозанд, дар Қисми маҳсуси КҶ ЧТ меъёри маҳсус ҷой дода шудааст, ки ҷавобгариро пешбинӣ менамоянд. Мисол, моддаи 310 КҶ ЧТ – таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ё моддаи 398 КҶЧТ – генотсид.

Субъекти чиноятахо ба муқобили ҳаёт танҳо шахси воқеии муқаллафе шуда метавонад, ки дар вақти аз ҳаёт маҳрум соҳтани шахси дигар ба синни шонздаҳсолагӣ расидааст. Танҳо барои қасдан аз ҳаёт маҳрум соҳтани шахси дигар, ки дар қисмҳои 1 ва 2 моддаи 104 КҶ ЧТ пешбинӣ гардидаанд, синни ҷавобгарии чиноятаҳо аз ҷордаҳсолагӣ фаро мерасад.

Субъекти чинояти қӯдаки навзоди худро куштани модар (моддаи 105 КҶ ЧТ), маҳсус – танҳо модари ҳамин қӯдак шуда метавонад.

2.1. Одамкушии оддӣ

Дар илми ҳуқуқи чиноятаҳо одамкушии оддӣ ҷунин одамкушии эътироф карда мешавад, ки на ҳолатҳои сабуккунандаро (қӯдаки навзоди худро куштани модар, одамкушӣ дар ҳолати ҳаяҷони саҳти рӯҳӣ, одамкушӣ дар ҳолати аз ҳадди мудофиаи зарурӣ баромадан ё дар ҳолати баромадан аз ҳадди ҷораҳое, ки барои дастгир намудани шахси чиноят содир карда заруранд) доро мебошад ва на ҳолатҳои вазининкунандаро (куштани ду

шахс ё бештар аз он; шахс ё наздикони ў вобаста бо фаъолияти хизматй ва ё қарзи чамъиятиро ичро кардани ў; бараъло ноболиг ё шахсе, ки дар ҳолати очизй қарор доштани ў барои гунахгор аён аст; марбут ба одамрабой ё гаравгонгирӣ; зане, ки ҳомилагии ў барои гунахгор аён аст ва ғайра).

Мафхуми одамкушӣ бори нахуст дар КҶ ҶТ дода шудааст, яъне Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон онро шарҳ надода буд. Ҳамин тавр, ҷавобгарии чиноятӣ барои одамкушии оддӣ дар қисми 1 моддаи 104 КҶ ҶТ пешбинӣ карда шудааст. Аз ин ҷост, ки одамкушии оддӣ таркиби асосии одамкуширо ташкил медиҳад. Одамкушӣ – қасдан аз ҳаёт маҳрум соҳтани одами дигар эътироф карда мешавад. Диспозитсияи қисми 1 моддаи 104 КҶ ҶТ баёнкунанда эътироф мешавад.

Дар Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҷрибаи судӣ оид ба парвандҳои марбут ба одамкушӣ» № 21 аз 26-уми июни соли 2009 пешбинӣ шудааст, ки бо қисми 1-и моддаи 104 КҶ ҶТ одамкушие бандубаст карда мешавад, ки аломатҳои бандубасткунандаи (вазнинкунандаи) дар қисми 2-и моддаи 104 КҶ ҶТ нишондода ва ҳолатҳои сабуккунандаи дар моддаҳои 105, 106 ва 107-и КҶ ҶТ пешбинишударо надошта бошад, масалан, ҳангоми муноқиша ва занозанӣ (дар сурати набудани ҳиссиёти авбошӣ), аз рӯйи рашқ, ҳасад, ҳусумат, бадбинӣ, қасос, ки асос барои онҳо хафашавӣ, таҳқир, рафткорҳои бадаҳлоқона ва ғайриконуни қаблии ҷабрдида шуда бошад, инчунин қушторе, ки бо ҳоҳиши ҷабрдида аз рӯйи дилсӯзӣ, ҳангоми муайян накардани ангеза ва мақсади қуштор, дар сурати барнагардонидани қарз, дар заминаи хурофот, қуштори мазҳабӣ ва қурбониуни одамон, ки ба ангезаи бадбинии миллӣ, динӣ, нажодӣ ва маҳалгарой алоқаманд намебошанд²⁶.

Объекти гурӯҳии одамкуширо – муносибати чамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ хифзшаванде, ки амнияти **шахсиятро** таъмин менамояд, ташкил медиҳад.

Объекти намудӣ ва бевоситаи одамкушӣ **ҳаёти шахси дигар** эътироф карда мешавад. Ҷабрдида бояд шахси дигар бошад, дар акси ҳол таркиби чиноят ҷой надорад, яъне қонунгузории чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгариро барои ҳудкушӣ пешбинӣ намекунад.

²⁶ Маҷмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 98.

Предмети чиноят, ҳамчун нишонаи иловагии (факультативии) объекти чиноят дар қасдан аз ҳаёт маҳрум сохтани шахси дигар чой дошта наметавонад.

Тарафи объективии одамкушӣ аз се нишона иборат мебошад:

- 1) кирдор;
- 2) фаро расидани оқибат;
- 3) робитаи сабабии байнӣ кирдор ва оқибати фарорасида.

Кирдор ҳамчун нишонаи тарафи объективии одамкушӣ дар қисми 1 моддаи 104 КҶ ҶТ ифода гардидааст: «аз ҳаёт маҳрум сохтани одами дигар».

Аз ҳиссииёти дилсӯзӣ, бо ҳоҳиши худи ҷабрдида ба тарзи осон ва беазоб аз ҳаёт маҳрум сохтани ў (эвтаназия, ки аз калимаи юнонӣ гирифта шуда, ифодай ёу (εὐ) - «хуб» ва thanatos (θάνατος) «марг» - ро доро мебошад) низ одамкушӣ эътироф шуда, кирдори шахс мутобики моддаи 104 КҶ ҶТ бандубаст карда мешавад. Чунин ҳолат мумкин аст аз ҷониби суд дар вакти фардикуни нии ҷазо ҳамчун ҳолати сабуккунанда ба эътибор гирифта шавад (банди «д» қисми 1 ва қисми 3 моддаи 61 КҶ ҶТ).

Кирдоре, ки одами дигарро аз ҳаёт маҳрум месозад, ҳам дар шакли ҳаракат (мисол, бо даст зада қуштан ва ё бо пой зада қуштан) ва ҳам дар шакли беҳаракатӣ (мисол, нигоҳубин накардан падару модари бемори барҷомонда, ки ба қувва ва ҳаракати фарзандон эҳтиёҷ дорад, бо мақсади аз ҳаёт маҳрум гардидаи онҳо ва ё бо ҳамин мақсад нигоҳубин накардан кӯдак аз ҷониби волидайн ва ғайра) содир шуданаш мумкин аст.

Одамкушӣ ҳам бо роҳи таъсиррасонии ҷисмонӣ ва ҳам рӯҳӣ содир шуданаш мумкин аст²⁷. Агар аз ҳаёт маҳрум сохтани одами дигар бо таъсиррасонии ҷисмонӣ, аз ҷумла задан, заҳр додан, буғӣ кардан ва ғайра бошад, пас одамкушӣ бо таъсиррасонии рӯҳӣ – ба-рои аз ҳаёт маҳрум кардан шахси дигар (ё одами ба бемории сактаи дил, фишори хун гирифткоршуда), қасдан ҳабари бардуруғ ё рости воқеаҳои ноҳушро (мисол, марги фазандашро ва (ё) оташ гирифтани муассисай пуриқтидорашро ва ғайраро) мерасонад, тарсонидан эътироф мешавад. Дар чунин ҳолатҳо аз ҳаёт маҳрум сохтани одами дигар аз ҷониби баъзе олимон ғайриимкон эътироф мешавад²⁸.

²⁷ Уголовное права России: Особенная часть / Под ред. А.И. Рарога. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Эксмо, 2010. С. 29; Уголовное право России. Часть Особенная / Под ред. Л.Л. Кругликова. М., 2004. С. 22-23.

²⁸ Ткаченко В.И. Квалификация преступлений против жизни и здоровья по советскому уголовному праву. М., 1977. С. 8.

Оқибати одамкушӣ дар фаро расидани марги одами дигар ифода мегардад. Дар ҳолати фаро нарасидани марги шахси дигар, кирдори қасданаи шахс на ҳамчун чинояти хотимаёфта, балки ҳамчун сўйқасд ба одамкушӣ, яъне мутобики қисми 1 моддаи 104 КЧ ҶТ ишора ба қисми 3 моддаи 32 КЧ ҶТ бандубаст карда мешавад.

Дигар нишонаи тарафи объективии одамкушӣ робитаи сабабии байнни кирдор ва оқибати чиноят мебошад. Дар чунин ҳолат вақти фарорасии марги шахс ба эътибор гирифта намешавад. Мухимаш он аст, ки қасди аз ҳаёт маҳрум кардани одами дигар равонакардашуда муайян карда шавад.

Тарафи субъективии одамкушӣ бо гуноҳ дар шакли қасди бевосита ва қасди бавосита содир мешавад. Дар ин ҷо ҳолати рӯҳии шахсе, ки одами дигарро аз ҳаёт маҳрум месозад, муайян карда мешавад.

Одамкушӣ бо **қасди бевосита** содиршуда дар сурате эътироф мешавад, ки агар шахс ба ҳаёти одами дигар хавфнок будани ҳаракати (бехаракатии) худро дарк карда, имконияти ё ногузирни фаро расидани оқибати барои ҳаёти одами дигар хавфноки онро пешбинӣ намуда, хоҳони фаро расидани он бошад. Мисол, шахс бо мақсади аз ҳаёт маҳрум сохтани одами дигар каллаашро аз танааш чудо карда мегирад. Дар чунин ҳолат шахсе, ки одами дигарро аз ҳаёт маҳрум сохтааст, ба ҷамъият хавфнок будани ҳаракати худро дарк мекунад, яъне одамкушӣ чиноят аст, ногузирни фаро расидани марги одами дигарро пешбинӣ менамояд, яъне вақте, ки инсон аз каллааш маҳрум мешавад, пас марги одами дигар ногузир аст, хоҳони фаро расидани марги ҳамин одам мебошад.

Одамкушӣ бо **қасди бавосита** содиршуда дар ҳолатҳое эътироф мешавад, ки агар шахс ба ҳаёти одами дигар хавфнок будани ҳаракати (бехаракатии) худро дарк карда, имконияти фаро расидани оқибати барои ҳаёти одами дигар хавфноки онро пешбинӣ намуда, фаро расидани оқибатро дар намуди марги одами дигар наҳоста, вале дидаву дониста ба ин оқибат роҳ дода бошад, ё ба он беэътиноёна муносибат карда бошад. Мисол, шахс одами дигарро дар сару рӯяш ва ба узвҳои баданаш, ки ҳаётан муҳим аст, лату қӯб мекунад. Дар натиҷа ҷабрдида бехуш мешавад. Шахс марги шахси дигарро намехоҳад, вале беэътиноёна муносибат карда боз лату қӯбро давом медиҳад. Дар чунин ҳолат шахсе, ки одами дигарро лату қӯб мекунад, ба ҳаёти одами дигар хавфнок будани ҳаракати худро дарк мекунад, имконияти фаро расидани оқибати барои ҳа-

ёти одами дигар хавфнокии лату кўбашро пешбинй намуда, фаро расидани оқибатро дар намуди марги одами дигар нахоста, vale лату кўбро давом дода дидаву дониста одами дигарро аз ҳаёт маҳрум карда бошад ё ба фаро расидани марги одами дигар беэътиноёна муносибат карда бошад.

Дар Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҷрибаи судӣ оид ба парвандажои марбут ба одамкушӣ» № 21 аз 26-уми июни соли 2009 пешбинй шудааст, ки сӯиқасд ба одамкушӣ танҳо бо қасди бевосита содир мешавад, яъне ҳаракатҳои гунаҳгор аз он шаҳодат медиҳанд, ки ў ба амал омадани маргро пешбинй намуда, хоҳони фарорасии он буд, vale оқибати марговар бо сабабҳои аз ў вобастанабуда, то ба охир расонида нашудааст (мисол, бо сабаби муқобилияти саҳт нишон додани ҷабрдида, даҳолати шахсони дигар, саривақт ба ҷабрдида расонидани ёрии тиббӣ ва гайра)²⁹.

Дар вақти муайян кардани қасд бояд ба ҳамаи ҳолатҳои воқеа дуруст баҳо дода шавад, яъне ба тарз ва олоти содиршавии чиноят, миқдор, ҳусусият ва ҷойи ҷароҳатҳои ҷисмонӣ ва гайра. Мисол, (аз таҷрибаи судии Федератсияи Россия мисол овардан ба мақсад мувофиқ аст, зеро талаботи КЧ ҔТ ба он мувофиқат мекунад) бо маслиҳати пешакӣ С. ва И. бо мақсади тасарруфи молу мулки гайр ба хонаи мӯйсафеди 76 сола А. даромада, ба ў зарари вазнини саломатӣ расониданд, аз ҷумла, шикастани устуҳонҳои бинний, устуҳонҳои сар ва инчунин, ўро дасту побанд карда, даҳонашро бо даҳонбанд бастанд. Бо гузашти вақт А. дар ҷойи ҳодиса вафот мекунад.

Суди инстансияи якум кирдори онҳоро оид ба аз ҳаёт маҳрум соҳтани А. ҳамчун аз беэҳтиёти ба марг расонидан бандубуст намуд, зеро аз гуфти худи судшавандагон мақсади аз ҳаёт маҳрум соҳтани А. надоштанд, балки бо мақсади заرار ба саломатӣ расонидан лату қўб намудаэм, то ки ба мо муқобилият нишон надиҳад. Илова бар ин, мо фикр мекардем, ки фардо яке аз наздиқонаш омада ўро начот медиҳад. Вале, Коллегияи ҳарбии Суди Олии Федератсияи Россия ҳукми суди инстансияи якумро бекор намуд ва онро барои аз нав баррасӣ намудан ирсол намуда, аз ҷумла чунин ишора намуд: “судшавандагон оид ба синну соли (нотавонии) А. оғоҳ буданд, нисбати ў зӯроварии ҷисмонӣ, ки барои ҳаёт хавфнок мебошанд, раво диданд, дасту пойи ўро дар ҳолати даҳону бинни шикаста ва олудаи хун бастанд, даҳонашро, ки ягона роҳи нафас-

²⁹ Маҷмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 97-98.

кашӣ буд, бастанд, бар замми ин аз болояш кӯрпаву болин партофтанд. Барои С. ва И. нотавонии А. аён буд ва онҳо ба ин беътиноёна муносибат намуданд”.

Иштибоҳи суди инстансияи якум дар он буд, ки ў ба муносибати рӯҳии судшавандагон баҳои нодуруст додааст ва гуноҳи онҳоро дар шакли беътиётӣ баҳо додааст, ҳол он ки қасди бавосита чой дорад³⁰.

Субъекти одамкушӣ – ин шахси воқеии мукаллафе эътироф мешавад, ки дар вақти содир намудани чиноят ба синни чордаҳсолагӣ расидааст.

Одамкушӣ ба категорияи чинояти маҳсусан вазнин шомил аст, зеро ҷазои дар санксияи қисми 1 моддаи 104 КҶ ҶТ пешбинигардидা чунин аст: бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз ҳашт то понздаҳ сол ҷазо дода мешавад.

Ҳамин тавр, одамкушии оддӣ чунин одамкушие эътироф карда мешавад, ки на ҳолатҳои вазнинкунанда ва на ҳолатҳо сабукунандаро доро мебошад. Дар ҳолати мастии майзадагӣ, мадҳушӣ аз маводи нашъаовар ё таҳти таъсири моддаҳои психотропӣ ва дигар моддаҳои мадҳушкунанда күштани одам ҳамчун ҳолати вазнинкунанда эътироф шавад ҳам (банди “н”, қисми 1 моддаи 62 КҶ ҶТ), лекин ҳамчун одамкушӣ бо ҳолатҳои вазнинкунанда ҳисобида намешавад, зеро он дар бандҳои қисми 2 моддаи 104 КҶ ҶТ пешбинӣ нагардидааст.

2.2. Одамкушӣ бо ҳолатҳои вазнинкунанд

Гурӯҳи одамкушиҳое, ки ба ҷамъият ҳавғонкиашон баландтар мебошанд дар қисми 2 моддаи 104 КҶ ҶТ пешбинӣ карда шудаанд. Ҳавғонкии одамкушӣ бо ҳолатҳои вазнинкунанда пеш аз ҳама дар он ифода мегардад, ки агар қонунгузории чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои одамкушии оддӣ бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз ҳашт то понздаҳ сол ҷазо пешбинӣ намуда бошад, пас одамкушӣ бо ҳолатҳои вазнинкунанда бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз понздаҳ то бисту панҷ сол бо мусодираи молу мулк ё ҷазои қатл, якумра аз озодӣ маҳрум сохтан бо мусодираи молу мулк ҷазо дода мешавад. Аз ин бар меояд, ки чунин одамкушиҳо ба категорияи чиноятаҳои маҳсусан вазнин шомил мешаванд.

³⁰ Настольная книга судьи по квалификации преступлений: практической пособие. М., 2008. С. 91; Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. № 3. С. 8, 9.

Дар қисми 2 моддаи 104 КҶ ҶТ понздаҳ намуди одамкушӣ бо ҳолатҳои вазнинкунанда пешбинӣ карда шудаанд, ки инҳо:

- а) күштани ду шахс ё бештар аз он;
- б) күштани шахс ё наздикини ўвобаста бо фаъолияти хизматӣ ва ё қарзи чамъиятиро ичро кардани ў;
- в) күштани баръало ноболиг ё шахсе, ки дар ҳолати очизӣ қарор доштани ў барои гунаҳгор аён аст;
- г) күштани шахс марбут ба одамрабой ё гаравгонгирӣ;
- д) күштани зане, ки ҳомилагии ў барои гунаҳгор аён аст;
- е) күштани одам бо бераҳмии маҳсус;
- ж) күштани одам бо тарзи ба ҳаёти мардуми зиёд хавфнок;
- з) күштани одам аз ҷониби гурӯҳи шахсон ё гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ, гурӯҳи муташаккил, иттиҳоди ҷиноятӣ (ташкилоти ҷиноятӣ);
- и) күштани одам бо мақсади гаразнок ё кирояи зархаридон, инчунин марбут ба роҳзанӣ, тамаъҷӯй ё бандитизм;
- к) күштани одам аз ҳиссиёти авбошӣ;
- л) күштани одам бо нияти рӯйпӯш намудани ҷинояти дигар ё осон кардани содир намудани он, инчунин марбут бо таҷовуз ба номус ё кирдори зӯроварии дорои ҳусусияти шаҳвонӣ;
- м) күштани одам бо сабаби нафрат ё ҳусумати миллӣ, нажодӣ, динӣ маҳалгарой ё интиқоми хунӣ;
- н) күштани одам бо мақсади истифодаи аъзои бадан ё бофтаҳои ҷабрдида;
- о) күштани одам дар ҳолати пешбининамудаи қисми дуюми моддаи 403 КҶ ҶТ;
- п) күштани одам дар ҳолати ретсидиви маҳсусан хавфнок ё тақроран ба истиснои кирдорҳои пешбининамудаи моддаҳои 105, 106 ва 107 КҶ ҶТ.

Күштани ду шахс ё бештар аз он (банди «а» қисми 2 моддаи 104 КҶ ҶТ). Күштори ду шахс ё бештар аз он эътироф карда шавад, ки агар ҳаракати гунаҳгорро қасди ягона дар бар гирифта, чун қоида дар **як вақт ё фосилаи қӯтоҳи вақт** содир шуда бошад.

Қасди ягона чунин маъно дорад, ки кирдори шахс бо қасди аз ҳаёт маҳрум соҳтани ду шахс ё бештар аз он равона карда шудааст. Дар чунин ҳолат қасд нишонаи ҳатмии ҷавобгарии ҷиноятӣ бо ин банд ба ҳисоб меравад. Күштори як шахс ва сӯиқасд ба күштори шахси дигар ҳамчун ҷинояти хотимаёфтаи күштори ду шахс бандубаст карда намешавад. Дар чунин ҳолат новобаста аз пайдарҳамии ҳаракатҳои ҷинояткорона, кирдор бояд бо қисмҳои 1 ё 2-и моддаи 104 КҶ ҶТ ва қисми 3-и мод-

даи 32, банди «а» қисми 2-и моддаи 104 КЧ ҶТ бандубаст карда шавад³¹.

Дар **як вақт** күштани ду шахс ё бештар аз он маъни онро дорад, ки як кирдори шахс күштори ду шахси дигар ё бештар аз онро ба миён меорад. Мисол, бо қасди күштани ду шахси дигар ё бештар аз он, ки дар як чо истодаанд (ё нишастаанд) чинояткор бо автомашина ба сўяшон ҳамла меоварад ва дар натиҷа ҳамаи ҷабрдидаҳо бо сабаби зарбаи якбораи ҳамон автомашина, аз ҳаёт маҳрум карда мешаванд.

Дар **фосилаи кӯтоҳи вақт** күштани ду шахс ё бештар аз он маъни пайдарҳам күштани шахс баъди гузаштани фосилаи кӯтоҳи вақти күштани шахси дигар. Ба күштани ин ду ё бештар аз он қасди ягона вучуд дорад – ҳамон ду ё бештар аз он бояд аз ҳаёт маҳрум карда шаванд. Ангеза ва мақсади чиноят низ ягона аст. Мисол, Л. завчаашро дар хиёнат ба шавҳар шубҳа мекунад. Барои муайян кардани шубҳааш, ба завчааш ҳабар дод, ки ба муҳлати якчанд рӯз ба рухсатии меҳнатӣ меравад, ҳол он, ки ба ҳеч чо нарафта буд. Бегоҳӣ, ними шаб ба хонааш омад. Пешакӣ амин шуд, ки завчааш дар ҷойгаҳи хобаш бо С. ном марди дигар буд. Дар чунин ҳолат, Л. аз анбор табарро гирифта ба хонааш бо қасди ягона, яъне ҳам күштани завчааш ва ҳам күштани С. даромад. Дар он ҷой завчаашро аз ҳаёт маҳрум соҳт. С. аз ҳамлаи табар гурехта ба кӯча меравад. Л. аз ҷойи ҳодиса ба ҷангал гурехта, якчанд рӯз пинҳон шуда шабе роҳи С.-ро интизор шуда бо оҳани дар дастбудааш ўро зада аз ҳаёт маҳрум месозад³².

Агар күштани ду шахс ё бештар аз он дар вақтҳои гуногун ва қасди гуногун содир карда шавад, пас кирдори шахс мутобики банди «п» қисми 2 моддаи 104 КЧ ҶТ ҳамчун такрорӣ бандубаст карда мешавад.

Агар шахс қасдан одами дигарро күшта бо мақсади пинҳон намудани ин одамкушӣ, шахси дигарро күшад, кирдори ин шахс мутобики банди “а” қисми 2 моддаи 104 КЧ ҶТ бандубаст карда намешавад.

Күштани ду ё зиёда шахс эътироф карда намешавад, ки агар як одамкушӣ қасдона ва дигараш одамкушӣ дар ҳолати ҳаяҷони саҳти рӯҳӣ, одамкушӣ дар ҳолати аз ҳадди мудофиаи зарурӣ баромадан ё

³¹Мачмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 98.

³² Стрельников А.И. Ответственность за убийство, совершенное при обстоятельствах, отягчающих наказание: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1997. С. 58.

дар холати баромадан аз ҳадди чораҳое, ки барои дастгир намудани шахси чиноят содир карда заруран, содир шуда бошад.

Қасдан күштани ду ё зиёда шахс бо тарзҳои гуногун содир карда мешавад. Бояд дар назар дошт, ки агар қасдан күштани ду ё зиёда ашхос бо тарзи ба ҳаёти мардуми зиёд ҳавфнок содир шуда бошад, пас бандубости иловагӣ аз рӯйи банди “ж” қисми 2 моддаи 104 КҶ ҔТ ба миён меояд, новобаста аз он, ки дар ҷунин тарз дигар шахс (ду ё зиёда шахс, ки нисбаташон қасди күштор равона шуда буд) аз ҳаёт маҳрум соҳта мешавад ё не.

Барои бандубости кирдори шахс мутобики банди “а” қисми 2 моддаи 104 КҶ ҔТ бояд ин ҳолатҳо ба эътибор гирифта шаванд:

1. марги ҷабрдидаҳо дар натиҷаи кирдори қасданаи гунахгор фаро расида бошад;

2. марги ду ё зиёда шахс дар натиҷаи кирдори барои ҷамъият ҳавфноки дар як вақт ё фосилаи кӯтоҳи вақт содиршудаи гунахгор фаро расида бошад.

Күштани шахс ё наздикони ў вобаста бо фаъолияти хизматӣ ва ё қарзи ҷамъиятиро ичро кардани ў дар банди «б» қисми 2 моддаи 104 КҶ ҔТ ҳамчун ҳолати вазнинкунандай ҷазо пешбинӣ шудааст ва ҳамон вақт бо ин банд бандубаст карда мешавад, ки агар шахси гунахгор күшторро бо мақсади ҳалал расонидан ба шахс барои ба амал баровардани фаъолияти ҷамъиятӣ ё қарзи ҷамъиятии ў ва ё ҳамчун қасос барои амалӣ намудани ин фаъолиятҳо содир карда бошад.

Мағҳуми фаъолияти хизматӣ ва ё қарзи ҷамъиятиро ичро кардани ҷабрдида дар банди 8 Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҷрибаи судӣ оид ба парвардаҳои марбут ба одамкушӣ» № 21 аз 26-уми июни соли 2006 шарҳ дода шудааст.

Зери мағҳуми баамалбарории фаъолияти хизматӣ бояд ҳараратҳои шахс, ки ба доираи уҳдадориҳои хизматии ў дохил шуда, аз шартномаи меҳнатӣ (қарордод) бо корхона, дигар ташкилоти тибқи қонунгузорӣ бақайдигирифташуда давлати шахсӣ новобаста аз шакли моликияташон, бо соҳибкорон, ки фаъолияташон ба қонунгузории амалкунанда муҳолиф нест, ба вуқӯъ меояд, фаҳмида мешавад.

Таҳти ичрои қарзи ҷамъиятӣ бошад аз ҷониби шаҳрвандон амалӣ намудани ҳам вазифаҳои ба уҳдааш voguzoшtaшуда ба манфиати ҷамъият ё манфиатҳои қонунан хифзшавандай шахсони алоҳида, ҳам ичрои дигар амалҳои фоиданоки ҷамъиятӣ (пешгирий кардани ҳукуқвайронкуй, ба мақомоти ҳокимияти давлатӣ ҳабар

додан оид ба чиноятҳои тайёр шудаистода ё содиршуда ё дар бораи ҷойи шахси барои ҳуқуквайронкуниаш дар кофтукови чиноятӣ қарордошта, додани нишондод аз тарафи шоҳид ё ҷабрдида, ки шахси чиноятсодирнамударо фош месозанд ва гайра) дониста мешавад. Мисол, роҳбари сех Т., А-ро, ки дар ҳолати мастиӣ ба кор омада буд, кор кардан намонд. Оид ба ин ҳолат Т. ба директори корхона гузориш дод ва талаб намуд, ки нисбати А. ҷораи интизомӣ андешида шавад. А. аз амали анҷомдодай Т. ранҷида бо болға ба сари Т. мезанад. Ҷабрдидаро ба беморхона мебаранд, ки дар он ҷо вафот мекунад.

Аз рӯйи назария ва таҷрибаи судӣ ба **шахсони наздики** ҷабрдида, дар баробари ҳешони наздикаш, инчунин дигар шахсоне, ки ба ӯ муносибати ҳешутаборӣ доранд (мисол, ҳешони ҳамсар), гайр аз он шахсоне, ки ҳаёт, саломатӣ ва некӯаҳволии онҳо аз рӯйи муносибатҳои шахсии ба миёномада ба ҷабрдида муҳим (мисол, дӯст, маъшуқ(а), ҳамкор) аст ва дар ин ҳусус гунаҳгор барьalo огоҳ буд, дохил мешаванд.

Бо банди «б» қисми 2-и моддаи 104 КҔ ҔТ танҳо қуштори шахсе бандубаст карда мешавад, ки дар асоси қонун амал карда бошад. Агар сабаби қуштор ҳаракатҳои гайриқонуни ҷабрдида шуда бошад (масалан, баромадан аз ҳадди ваколатҳои хизматӣ), ҷунин кирдор бо банди «б» қисми 2-и моддаи 104 КҔ ҔТ бандубаст карда намешавад³³.

Куштани барьalo ноболиг ё шахсе, ки дар ҳолати очизӣ қарор доштани ӯ барои гунаҳгор аён аст дар банди «в» қисми 2 моддаи 104 КҔ ҔТ ҳамчун ҳолати вазнинкунандай ҷазо пешбинӣ шудааст. Барои бандубости ин тарзи одамкӯшиӣ пеш аз ҳама бояд ноболиг ҳамчун ҷабрдида ва ҳолати очизии ҷабрдида муайян карда шавад.

Дар Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҷрибаи судӣ оид ба парвандҳои марбут ба одамкӯшиӣ» № 21 аз 26-уми июни соли 2006 дуруст муқаррар карда шудааст, ки бо банди «в» қисми 2-и моддаи 104 КҔ ҔТ қуштори шахси барьalo ноболиг ё шахсе, ки дар ҳолати очизӣ қарор доштани ӯ барои гунаҳгор аён аст ва бинобар ноболигӣ ё ҳолати ҷисмонию рӯҳӣ барои ҳимояи худ имконияти ба гунаҳгор муқобилият нишон доданро надошта, охирин ин ҳолатро дарк намуда, қушторро содир намуда бошад, бандубаст карда мешавад.

³³ Маҷмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 98.

Ноболиг шахсе эътироф карда мешавад, ки ба синни ҳаждаҳсолагӣ нарасидааст. Мутобиқи қисми 1 моддаи 86 КҶ ҔТ шахсоне ноболиг эътироф мегарданд, ки дар вақти содир намудани чиноят синни чордаҳсолагиро пур кардаанд вале ба синни ҳаждаҳсолагӣ нарасидаанд. Дар ин ҳолат, ба эътибор гирифтан ҳатмӣ аст, ки дар бандубаст бо банди «в» қисми 2 моддаи 104 КҶ ҔТ бояд ҳолати рӯҳии ҷабрдида ба эътибор гирифта шавад, яъне танҳо дар ҳолатҳое имконпазир аст, ки агар гунаҳгор дидою дониста дарк намояд, ки куштори шахсеро содир карда истодааст, ки ба синни ҳаждаҳсолагӣ нарасидааст. Агар чинояткор эътироф кунад, ки шахсеро куштааст, ки аз синни ҳаждаҳсола болотар аст, ҳол он ки ба синни ҳаждаҳсолагӣ нарасидааст, кирдори шахс мутобиқи банди «в» қисми 2-и моддаи 104 КҶ ҔТ бандубаст карда намешавад.

Шахсе дар **ҳолати очизӣ** қарордошта эътироф мешавад, ки ба бемории ҷисмонӣ ва рӯҳӣ гирифтор бошад, пиронсол бошад, бехуш бошад, хоб бошад, хурдсол бошад, маст бошад, ки бо ин сабаб моҳияти ҳодисаҳоро дуруст дарк карда наметавонанд ва қуввату тавоноии муқобилиятро надоранд. Мисол, “У” дар ҳолати масти ба назди “Б”, ки маъюби гурӯҳи З мебошад, омада, то ки ҳамроҳ нӯшохихои спиртӣ истеъмол кунанд. Дар роҳ миёни “У” ва “Б” мунокиша сар мезанад, ки дар натиҷа “Б” бо асои дасташ ба сари “У” мезанад. “У” ба ғазаб омада бо максади аз ҳаёт маҳрум кардани “Б”, бо муруваттоби нӯгаш тези бо худ доштааш 5 маротиба ба қисми пеш ва паҳлӯи гулӯи ў зада, ба қатл мерасонад. Дар ин ҳолат, очиз будани “Б” ба “У” маълум буд, яъне “Б” маъюби гурӯҳи III буд ва бо асо мегашт.

Куштани шахс марбут ба одамрабоӣ ё гаравгонгирӣ дар банди «г» қисми 2 моддаи 104 КҶ ҔТ ҳамчун ҳолати вазнинкунандай ҷазо пешбинӣ шудааст.

Қасдан аз ҳаёт маҳрум сохтани одами дигар марбут ба одамрабоӣ ё гаравгонгирӣ бо дигар таркибҳои чиноятҳо дар алоқамандӣ мебошад, яъне бо **“одамрабоӣ”** – моддаи 130 КҶ ҔТ ва **“ғасби гаравгон”** – моддаи 181 КҶ ҔТ.

Ҳангоми бандубости кирдори гунаҳгор бо банди «г» қисми 2-и моддаи 104 КҶ ҔТ бо аломати одамкушӣ, марбут ба одамрабоӣ ё гаравгонгирӣ бояд дар назар дошт, ки тибқи мағҳуми қонун ҷавобгарӣ бо банди мазкур на танҳо барои қасдан ба марг расонидани рабудашуда ё ки ба гаравгон гирифташуда, балки бароид куштори шахсони дигар, ки аз ҷониби шахси гунаҳгор вобаста ба рабудан ё ба гаравгон гирифтан содир шудааст, ба миён меояд.

Кирдори содиргардида бояд дар маҷмӯй бо ҷиноятҳои дар моддаҳои 130 ё 181-и КҶ ҔТ пешбинишуда, бандубаст карда шавад.³⁴

Агар бо мақсади қасдан ба марг расонидан шахси дигар рабуда шуда бошад, пас кирдори шахс мутобики банди «г» қисми 2-и моддаи 104 КҶ ҔТ бандубаст карда мешавад³⁵.

Куштани зане, ки ҳомилагии ў барои гунаҳгор аёни аст дар банди «д» қисми 2 моддаи 104 КҶ ҔТ ҳамчун ҳолати вазнинкунандаи ҷазо пешбинӣ шудааст. Ҳавғонокии ин намуди одамкушӣ дар он ифода мегардад, ки ҷинояткор на фақат шахси дигарро (зани ҳомиларо), балки кӯдаки дар батнбудаи ўро нобуд месозад. Барои дуруст бандубаст кардани кирдори барои ҷамъият ҳавғоноки шахс бо банди «д» қисми 2 моддаи 104 КҶ ҔТ, ҳатман бояд муаяйн карда шавад, ки гунаҳгор дар бораи ҳомиладории ҷабрдида маълумоти аниқ дошт ё не. Шарти зарурии ҷавобгарӣ мутобики ин банд дар он аст, ки гунаҳгор бояд донад, ки ҷабрдида ҳомиладор аст ва дидаву доноста ин ҷиноятро содир кардааст. Дар бораи аниқ доностани ин ҳолат масалан, нишонаҳои беруни ҳомиладорӣ ва дигар маълумоти мавҷуда метавонанд шаҳодат диханд.

Ба сифати ҷабрдидаи ин намуди одамкушӣ дилҳоҳ зани ҳомиладор баромад карда метавонад, новобаста аз синну солаш. Дар таҷриба ҳолатхое во меҳӯранд, ки духтарҷаи 8 – сола ҳомиладор мешавад ва падараш аз тарси шармандагӣ ўро мекушад³⁶.

Дар ҷунин намуди одамкушӣ зан бояд ҳомиладор бошад, яъне чи ҳомиладории табиӣ ва ё чи бо роҳи бордоркуни сунъӣ.

Шахсе, ки дар бораи ҳомиладории ҷабрдида маълумоти аниқ надорад, бо банди «д» қисми 2-и моддаи 104 КҶ ҔТ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашида намешавад. Ҷавомнокии ҳомиладорӣ ба бандубости кирдори содиргардида, дар ҷунин шакл аҳаммият надорад. Ҳамчунин, ҳангоми куштори зани ҳомиладор ба марг расонидан ё нарасонидани кӯдаки дар батни ў буда, низ ба баҳодиҳии кирдори содиргардида, таъсир намерасонад.

Куштани одам бо бераҳмии маҳсус дар банди «е» қисми 2 моддаи 104 КҶ ҔТ ҳамчун ҳолати вазнинкунандаи ҷазо пешбинӣ шудааст.

³⁴ Маҷмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 99.

³⁵ Тафсир ба КҶ ҔТ // Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 235.

³⁶ Стрельников А.И. Ответственность за убийство, совершенное при обстоятельствах, отягчающих наказание: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1997. С. 72.

Албатта ҳама намуди одамкушӣ бо бераҳмӣ содир карда мешавад. Одамкушӣ бо расонидани зарари чисмонӣ ва рӯҳӣ алоқаманд аст. Дар вақти одамкушӣ дар ҷабрдида дард ва тарси марг фаро мерасад. Тарзҳои күштани шахси дигар ҷой доранд, ки ҷабрдидаро пеш аз марг ба ҷазобу уқубати маҳсус гирифтор мекунанд, ки чунин ҳолатҳо одамкушӣ бо бераҳмии маҳсус эътироф мешаванд. Бояд дар назар дошт, ки мағҳуми бераҳмии маҳсус ҳам ба тарзи күштор ва ҳам ба дигар ҳолатҳое, ки оид ба аз ҷониби гунаҳгор зоҳир намудани бераҳмии маҳсус шаҳодат медиҳанд, алоқаманд мебошад. Ҳамзамон, барои күшторро бо бераҳмии маҳсус содиршуда эътироф намудан бояд муқаррар карда шавад, ки қасди гунаҳгор маҳз ба күштор бо бераҳмии маҳсус равона шудааст.

Нишонаҳои бераҳмии маҳсус, аз ҷумла дар ҳолатҳое ҷой дорад, ки агар пеш аз маҳрум кардан аз ҳаёт ва ё дар ҷараёни содиркунии одамкушӣ нисбати ҷабрдида ҷазобу уқубат истифода шуда ё қурбонии ҷиноят таҳқир карда шавад, инҷунин агар күшторро гунаҳгор дидаву дониста бо тарзе содир намояд, ки ба ҷабрдида азобу уқубати маҳсус дихад. Ба ин мисол шуда метавонанд:

- нохунҳои дасту пойро канда күштан;
- ҷашимро шикофта күштан;
- дандонҳоро канда күштан;
- гӯшу бинӣ, ангуштҳо ва дигар узви баданро бурида күштан;
- бо сӯзан зада күштан;
- бо истифодай заҳри азиятдиҳанд күштан;
- зинда сӯзонидан;
- дурудароз аз хӯроку об маҳрум намуда күштан;
- зинда гӯронидан;
- қаллаашро ба об монда гирифта күштан;
- бо таъсири кувваи барқ күштан;
- дар ҳузури шахсони наздик күштан (агар гунаҳгор дарк намояд, ки бо ҳаракатҳои худ ба онҳо ҷазобу уқубати маҳсус мерасонад) ва ғайраҳо.

Ба чунин намуди одамкушӣ мисол шуда метавонад: «А. дар ҳолати масти ба номуси духтари ҳамсоя Б. таҷовуз мекунад. Б. оид ба ҳодисаи ба вуқӯъомада, ба аҳли хонаводааш ҳабар медиҳад. Бародаронаш В. ва Г. қасди күштани А. карданд. Онҳо А. дар назди оғили хонааш дарёфт карда лату кӯб карданд, ки дар натиҷа беҳуш шуд. Ба рӯяш об реҳта баҳуш оварданд ва лату кӯбро давом доанд. Ин дафъа аз пошидани об ба ҳуш наомад. Бародарон оҳанро

тафсонида ба баданаш монданд, ки ба ҳуш ояд ва заданро давом диханд. Дар натиҷа А. аз сӯхтан ва зарар дидани узвҳои дохилии бадан ба марг мерасад».

Зиёд будани миқдори ҷароҳатҳо маъни бо беражмии маҳсус содир шудани күшторро надорад.

Таҳқири часади фавтида ҳамчун ҳолати бо беражмии маҳсус содир намудани одамкушӣ ҳисобида намешавад. Дар чунин ҳолатҳо, агар дигар нишонаҳои аз ҷониби гунаҳгор зоҳир намудани беражмии маҳсус пеш аз ҳаёт маҳрум соҳтани ҷабрдида ё дар ҷараёни содир намудани күштор набошанд, кирдор бояд бо қисмҳои даҳлдори моддаҳои 104 ва 243-и КҶ ҶТ, ки ҷавобгарии ҷиноятиро барои таҳқири часади фавтидагон пешбинӣ намудааст, бандубаст карда мешавад.

Ҳамчунин, дар банди 12 Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҷрибаи судӣ оид ба парвандаҳои марбут ба одамкушӣ» № 21 аз 26-уми июня соли 2009 пешбинӣ гардидааст, ки нобуд ва ба қисмҳо ҷудо қардани ҷасад бо мақсади рӯйпӯш намудани ҷиноят барои бо беражмии маҳсус бандубаст қардани күштор асос шуда наметавонад³⁷.

Күштани одам бо тарзи ба ҳаёти мардуми зиёд ҳавфнок дар банди «ж» қисми 2 моддаи 104 КҶ ҶТ ҳамчун ҳолати вазнинкундандаи ҷазо пешбинӣ шудааст. Таҳти мағҳуми одамкушӣ бо тарзи ҳаёти мардуми зиёд ҳавфнок ҷониби тарзи қасдан ба марг расонидан фахмида мешавад, ки гунаҳгор баражло донад, ки он на танҳо ба ҳаёти ҷабрдида, ҳатто боз ба як шаҳси дигар низ ҳавф дорад. Мисол, бо роҳи тарқонидан, оташ задан, тирпарронӣ дар ҷойи мардуми зиёд ҷамъшуҳда, заҳролудкунии обу ҳӯрокворӣ, ки ба гайр аз ҷабрдида дигар шаҳсон низ истеъмол менамоянд ва ғайра.

Агар дар натиҷаи аз ҷониби гунаҳгор истифодаи тарзи күштори барои ҳаёти мардуми зиёд ҳавфнок марги на танҳо шаҳси мушаҳҳас, балки дигарон низ фаро расида бошад, ин кирдорро бо ду банд, ҳам бо банди «ж» қисми 2-и моддаи 104 КҶ ҶТ ва ҳам бо банди «а» қисми 2-и моддаи 104 КҶ ҶТ бандубаст қардан лозим аст.

Дар сурати күштани шаҳси мушаҳҳас, ба дигар шаҳсон зарари ҷисмонӣ расонида шуда бошад, пас кирдори шаҳс бо банди «ж» қисми 2-и моддаи 104 КҶ ҶТ ва моддаҳои Кодекси мазкур, ки ҷавобгарии ҷиноятиро барои қасдан расонидани зарар ба саломатӣ пешбинӣ намудаанд, бандубаст қардан мумкин аст.

³⁷ Маҷмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 100.

Дар ҳолатхое, ки агар одамкушӣ бо роҳи тарконидан, оташ задан ё дигар тарзҳои хавфи умумидошта содиршуда, ба несту но-буд ё вайрон кардани молу мулки гайр ё қишигари ба фонди ҷангал дохилнабуда алоқаманд бошад, кирдор дар баробари банди «ж» қисми 2-и моддаи 104 КҶ ұТ боз бо қисми 2-и моддаи 255 КҶ ұТ ё бо қисми 2-и моддаи 235 КҶ ұТ бандубаст карда мешавад³⁸.

Күштани одам аз ҷониби гурӯҳи шахсон ё гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ, гурӯҳи муташаккил, иттиҳоди ҷиноятӣ (ташкилоти ҷиноятӣ) дар банди «з» қисми 2 моддаи 104 КҶ ұТ ҳамчун ҳолати вазнинкунандай ҷазо пешбинӣ шудаанд. Мазмуни гурӯҳи шахсон, гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ, гурӯҳи муташаккил ё иттиҳоди ҷиноятӣ (ташкилоти ҷиноятӣ) дар моддаи 39 КҶ ұТ ифода гардидаанд.

Күштор дар ҳолате аз ҷониби гурӯҳи шахсон содиршуда ҳисобида мешавад, ки агар ду ё зиёда шахсон, бо қасди якҷояи ба күштор равонашуда, бевосита дар ҷараёни аз ҳаёт маҳрум кардани ҷабрдида иштирок карда бошанд. Күштор аз ҷониби гурӯҳи шахс бе маслиҳати пешакӣ ва бо маслиҳати пешакӣ содир шуданаши мумкин аст.

Одамкушӣ бе маслиҳати пешакӣ аз ҷониби гурӯҳи шахсон содиршуда эътироф мешавад, агар дар он иҷроқунандагоне иштирок карда бошанд, ки дар ҳусуси якҷоя содир намудани күштани шахси дигар пешакӣ маслиҳат накардаанд. Мисол, ду ё зиёда рафиқ дар роҳ ноҳост бо қасе китғ ба китғ зада ҷанҷолро оғоз мекунанд, ки онҳо дар якҷоягӣ шахси дигарро аз ҳаёт маҳрум месозанд. Агар ҷабрдида аз ҷароҳатҳои ҷисмонии бардоштааш вафот карда бошад, муҳим нест, ки ин ҷароҳатҳоро қадоме аз ҳамиҷроқунандагон расонида бошанд (масалан, яке мӯқобилияти ҷабрдида бартараф карда, ба ў имконияти ҳудмуҳофизаткуниро намедиҳад, дигари бошад ба ҷабрдида ҷароҳати марговар мерасонад). Күштор дар ҳолате низ аз ҷониби гурӯҳи шахсон содиршуда ҳисобида мешавад, ки агар дар ҷараёни аз ҷониби як шахс содир намудани ҳаракатхое, ки ба одамкушии қасдана равона шудаанд, ба ў бо ҳамин мақсад шахси дигар (шахсони дигар) ҳамроҳ шуда бошад.

Одамкушӣ бо маслиҳати пешакӣ аз ҷониби гурӯҳи шахсон содиршуда эътироф мешавад, агар дар он шахсоне иштирок карда бошанд, ки дар ҳусуси якҷоя күштани шахси дигар пешакӣ маслиҳат кардаанд. Мисол, “П” ном мард нисбати ҳамсараваш “Р” ном зан рашик мекунад ва дар натиҷаи лату кӯб маълум мешавад, ки “Р”

³⁸ Ҳамон асар. С. 100.

бо “А” ном мард муносибати маҳрамона доштааст. Баъд аз шунидани ин суханон “П” бо ҳамсараш маслиҳат намуда, ба воситай телевизор “А”-ро ба хона даъват мекунанд. Ҳангоми ба хона ворид шудани “А”, “П” ўро лату кўб мекунад. Баъди лату кўб, “П” ва “Р” маслиҳати күштани ўро мекунанд ва онро дар амал ичро карда дар ҳоҷатхонаи ҳавлии истиқоматиашон гўр мекунанд³⁹.

Ҳамзамон, дар баробари ҳамиҷрокунандагон дигар иштирокчиёни қиноят метавонанд ба сифати ташкилкунандагон, таҳриккунандагон ё ёрдамчиёни одамқушон баромад кунад ва ҳаракатҳои он бо қисмҳои даҳлдори моддаи 36 ва банди «з» қисми 2-и моддаи 104 КЧ ҶТ бандубаст карда шавад.

Гурӯҳи мутташаккили ин гурӯҳ иборат аз ду ё зиёда шахсон аст, ки онҳоро қасди содир намудани як ё якчанд күштор муттаҳид кардааст, чун қоида ин гурӯҳ қиноятро ҳаматарафа ба нақша гирифта, олоти күшторро пешакӣ тайёр намуда, нақшаро дар байнин иштирокчиёни гурӯҳ тақсим менамоянд. Аз ин рӯ, ҳангоми күштор аз ҷониби гурӯҳи мутташаккил содиршуда дониста, ҳаракати ҳамаи иштирокчиёни қиноятро новобаста аз нақши он дар қиноят бояд ҳамчун ҳамиҷрокунандагон бе нишон додани моддаи 36-и КЧ ҶТ бандубаст намуд.

Иттиҳоди қиноятӣ (ташкилоти қиноятӣ) ин муттаҳидшавии ду ё якчанд гурӯҳҳои мутташаккиле мебошад, ки барои содир намудани як ё якчанд қинояти күштор ташкил карда шудааст.

Ҳаракати гунахгор, ки дар ҳайати иттиҳоди қиноятӣ (ташкилоти қиноятӣ) күштор ё дигар қиноятҳое, ки онҳоро қинояти мазкур дар бар намегирад, содир намудааст бояд аз рӯйи маҷмӯи қиноятҳо, яъне бо банди «з» қисми 2 моддаи 104 КЧ ҶТ ва моддаҳои даҳлдор, инчунин қисми лозимаи моддаи 187-и Кодекси мазкур (ташкилии иттиҳоди қиноятӣ (ташкилоти қиноятӣ)) бандубаст карда мешавад⁴⁰.

Күштани одам бо мақсади гаразнок ё кирояи зарҳаридон, инчунин марбут ба роҳзанӣ, тамаъҷӯй ё бандитизм дар банди «и» қисми 2 моддаи 104 КЧ ҶТ ҳамчун ҳолати вазнинкунандай ҷазо пешбинӣ шудаанд.

Дар банди 15 Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҷрибаи судӣ оид ба парвандаҳои марбут ба одамқушӣ» № 21 аз 26-уми июни соли 2006 пешинӣ гардидааст, ки бо банди «и» қисми 2-и моддаи 104 КЧ ҶТ (күштор бо нияти

³⁹ Конун ва чомеа. №49 (304). 05.12.2013. С. 12.

⁴⁰ Маҷмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 101.

гаразнок) бояд күшторе бандубаст карда шавад, ки бо мақсади ба даст овардани манфиати моддй барои гунахгор ё шахсони дигар (маблағ, молу мулк ё хукуқи ба даст овардани он, хукуқ ба манзил ва ғайра) ё халос шудан аз харочотҳои моддй (баргардонидани молу мулк, қарз, ҳаққи хизматрасонӣ, ичрои уҳдадориҳои молумулкӣ, пардоҳти алимент ва ғайра) содир шуда бошад.

Ҳамчунин, күшторе бо кирояи зарҳаридон кирдоре бандубаст карда мешавад, ки бо гирифтани мукофоти моддй ё дигар мукофот аз ҷониби иҷроқунандай одамкушӣ алоқаманд бошад. Иҷроқунанда мумкин аст бе гирифтани мукофоти моддй ё дигар мукофот шаҳси дигарро күшад. Мисол, иҷроқунандай одамкушӣ ҳеши наздик ё рафиқи наздики шаҳсе, ки мақсади күштори ҷабрдидаро дорад, бе вайдаи мукофот чунин ҷиноятро содир мекунад.

Шаҳсоне, ки күшторро ташкил намудаанд, онро таҳрик додаанд ё барои содир карданаш ёрӣ расонидаанд бо қисми даҳлдори моддаи 36 ва банди «и» қисми 2-и моддаи 104 КҶ ҔТ ба ҷавобгарӣ қашида мешаванд.

Бо аломатҳои вазнинкунандай марбут ба роҳзанӣ (моддаи 249 КҶ ҔТ), тамаъҷӯй (моддаи 250 КҶ ҔТ) ё бандитизм (моддаи 186 КҶ ҔТ) бояд күшторе бандубаст карда шавад, ки дар ҷараёни ҷиноятҳои номбурда содир гардидааст. Дар чунин ҳолатҳо кирдори содиргардида бо банди «и» қисми 2-и моддаи 104 КҶ ҔТ дар маҷмӯй бо моддаҳои КҶ ҔТ, ки ҷавобгариро барои роҳзанӣ, тамаъҷӯй ё бандитизм пешбинӣ намудаанд, бандубаст карда мешавад. Мисол, “Н” ном ҷавонмард бо мақсади тасарруфи моликияти “Н” ном зан, ки ошиқу маъшуқ буданд, рафта бо табар ҷанд маротиба ба сару рӯии “Н” зада ўро ба ҳалокат мерасонад. Баъди ин ҳодиса, сандуқи оҳанинро тасарруф намуда ба ҳонааш бармегардад. Дар ин ҷиноят, ҷияни ҷабрдида – “У” ном мард низ шарик будааст. Кирдори онҳо бо дастрасии моддаҳои 104 ва 249 КҶ ҔТ бандубаст карда шудааст⁴¹.

Күштани одам аз ҳиссияти авбоӣ дар банди «к» қисми 2 моддаи 104 КҶ ҔТ ҳамчун ҳолати вазнинкунандай ҷазо пешбинӣ шудааст.

Авбоӣ дар диспозитсияи моддаи 237 КҶ ҔТ баён карда шудааст. Бо банди «к» қисми 2-и моддаи 104 КҶ ҔТ бояд күшторе бандубаст карда шавад, ки дар заминай беҳурматии ошкоро нисбат ба ҷамъият ва меъёрҳои умуниқабулкардаи ахлоқӣ содир шуда, рафтори гунахгор таҳдиди ошкоро ба тартиботи ҷамъияти буда, бо

⁴¹ Конун ва ҷомеа. №4(311). 30.01.2014. С. 10.

ҳоҳиши худро ба атрофиён муқобил гузоштан, намоиш додани муносибати бехурматона ба онҳо, алоқаманд мебошад. Мисол, қасдан ба марг расонидани шахси барои гунаҳгор ношинос ва ё бо сабабҳои ночиз, ки ҳамчун баҳонаи күштор истифода бурда мешавад.

Дар чунин намуди одамкушӣ мавқеи асосиро ангезаи авбоӣ ташкил медиҳад. Б.С. Волков зикр менамояд, ки ба ангезаи авбоӣ нисбат ба ҷамъият нишон додани бераҳмӣ, диловариву нотарсӣ, қувваву маҳорати худро намоиш додан, худро дар муқобили ҷомеа ва одамон гузоштан ва ба онҳо бехурматии ошкоро намояд⁴². Н.И. Коржанский зикр менамояд, ки ангезаи авбоӣ ин қӯшиш ба худнишондӣ, хештангароӣ, ахлоқи паст, худписандӣ, ки дар якҷоягӣ ваҳшигиро ифода мекунанд⁴³.

Дар банди 16 Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҷрибаи судӣ оид ба парвандаҳои марбут ба одамкушӣ» № 21 аз 26-уми июни соли 2009 пешбинӣ гардидааст, ки агар шахси гунаҳгор ба ғайр аз қуштор аз ҳиссиёти авбоӣ дигар ҳаракатҳои қасданаи дағалона вайрон кардани тартиботи ҷамъиятӣ, ки дар беэҳтиромӣ нисбат ба ҷамъият ифода ёфта, бо зӯроварӣ ба шаҳрвандон ё таҳди迪 истифодай он, ҳамчунин несту нобуд ё вайрон кардани молу мулки ғайр алоқамандбуدارо содир карда бошад, кирдори ў бо банди «к» қисми 2-и моддаи 104 КҔ ҔТ ва қисми даҳлдори моддаи 237-и Кодекси мазкур бандубаст карда мешавад⁴⁴.

Барои дуруст фарқ намудани одамкушӣ аз ҳиссиёти авбоӣ содиршуда, аз қушторе, ки дар вакти муноқиша ва занозани содир шудааст, бояд муайян намуд, ки ташабbusкори ин кирдорҳо кӣ буд, оё муноқиша аз тарафи гунаҳгор чун баҳона барои содир намудани қуштор ташкил нашуда бошад. Агар муноқишаю занозаниро ҷабрдида сар карда бошад, инчунин дар ҳолатҳое, ки сабаби муноқиша ҳаракатҳои ғайриқонуни вай гаштааст, гунаҳгор барои қуштор аз ҳиссиёти авбоӣ ба ҷавобгарӣ қашида намешавад.

Куштани одам бо нияти рӯйпӯши намудани ҷинояти дигар ё осон кардани содир намудани он, инчунин марбут бо таҷовуз ба номус ё кирдори зӯроварии дорои ҳусусияти шаҳвонӣ дар банди «л» қисми 2 моддаи 104 КҔ ҔТ ҳамчун ҳолати вазнинкунандай ҷазо пешбинӣ

⁴² Волков Б.С. Мотив и квалификация преступлений. М., 1968. С. 74.

⁴³ Коржанский Н.И. Квалификация хулиганства. Волгоград, 1989. С. 7.

⁴⁴ Маҷмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 102.

шудаанд. Дар ин банд се ҳолати мустақили вазнинкунандай одамкушӣ пешбинӣ карда шудаанд:

- 1) Күштани одам бо нияти рӯйпӯш намудани чинояти дигар;
- 2) Күштани одам бо нияти осон кардани содир намудани чинояти дигар;
- 3) Күштани одам марбут бо таҷовуз ба номус ё кирдори зӯроварии дорои хусусияти шаҳвонӣ.

Одамкушӣ бо мақсади рӯйпӯш намудани чинояти дигар дар он ҳолат ҷой дошта метавонад, ки шаҳс бо мақсади рӯйпӯш намудани чинояти содирнамудааш ба одамкушӣ даст мезанад.

Күштани шаҳси дигар бо мақсади осон намудани содир намудани чинояти дигар – то содир намудани чинояти дигар ба амал бароварда мешавад. Мисол, А. бо мақсади дуздии пӯшокаҳои ҷармин ба назди анбор омад. Дар наздикии он ду нафар нишаста буданд: писар ва духтар. Онҳо барои А. монеа ҳисоб мешуданд. А. ба назди нафарони нишаста омада таклиф намуд, ки аз ин ҷо раванд ва кордро гирифта ба писар зад, ки аз заҳми он аз ҳаёт маҳрум гардид. Духтар аз ҷои ҳодиса гурехт. А. ба назди анбор рафта корашро давом дод.

Аз мағҳуми қонун бар меояд, ки банди «л» қисми 2-и моддаи 104 КҶ ҶТ бандубаст намудани кирдори гунахгор барои қуштори шаҳси муайян бо мақсади рӯйпӯш намудани чиноят ё осон кардани содир намудани он имконияти бандубости ҳамин қушторро, ба гайр аз банди мазкур бо дигар банди қисми 2-и моддаи 104 КҶ ҶТ, ки дигар мақсад ва ангезаи одамкуширо пешбинӣ намудааст, истисно менамояд. Бинобар ин, агар муайян карда шавад, ки қуштори ҷабрдида, масалан, бо нияти ғаразнок ё аз ҳиссие-ти авбоӣ содир шуда бошад, он гоҳ ин қуштор дар як вақт бо банди «л» қисми 2-и моддаи 104 КҶ ҶТ бандубаст карда намешавад.

Зери мағҳуми одамкушӣ марбут ба таҷовуз ба номус ё кирдори зӯроварии дорои хусусияти шаҳвонӣ, қушторе фахмида мешавад, ки дар ҷараёни содир намудани чиноятаҳои мазкур ё бо мақсади рӯйпӯш намудани онҳо, инчунин кирдоре, ки масалан, бо ангезаи қасос гирифтан аз шаҳсе, ки барои содир намудани ин чиноятаҳо муқобилията нишон додааст, содир шуда бошад. Бо назардошти он, ки дар ҷунин ҳолат ду чинояти мустақил содир мешавад, кирдор бояд бо банди «л» қисми 2-и моддаи 104 КҶ ҶТ ва вобаста аз ҳолатҳои мушаҳҳаси кор инчунин бо қисмҳои даҳлдори моддаҳои 138 (таҷовуз ба номус) ё 139-и КҶ ҶТ (ҳаракати зӯроварии дорои хусусияти шаҳвонӣ) бандубаст карда мешавад. **Таҷовуз**

ба номус – алоқаи чинсӣ бо истифодаи зӯроварӣ ё таҳди迪 истифодай он нисбати зан ё нисбати дигар шахсони ба ӯ наздик ё бо истифода аз вазъияти очизонаи зан, эътироф мешавад. **Ҳаракати зӯроварии дорои хусусияти шаҳвонӣ** – бачабозӣ, чимои зан бо зан (лесбиянство) ё дигар ҳаракати дорои хусусияти шаҳвонӣ дошта, ки бо истифодаи зӯроварӣ ё таҳди迪 истифодаи он нисбати ҷабрдида ё дигар шахсони ба ӯ наздик ё истифодаи вазъияти очизонаи ҷабрдида анҷом дода шудааст, эътироф мешавад.

Куштани одам бо сабаби нафрат ё хусумати миллӣ, нажодӣ, динӣ, маҳалгароӣ ё интиқоми хунӣ дар банди «м» қисми 2 моддаи 104 КҶ ҶТ ҳамчун ҳолати вазнинкунандай ҷазо пешбинӣ шудаанд. Барои татбиқ намудани ин банд бояд ангезаи мушаххаси дар қонун нишондодашуда (бо сабаби нафрат, ё хусумати миллӣ, нажодӣ, динӣ, маҳалгароӣ ё интиқоми хунӣ) муайян карда шавад. Ин ангеза метавонад дар якҷоягӣ бо дигар асосҳо (қасд, ғараз, аз хиссиёти авбоӣ) ба миён ояд, вале дар байнин онҳо ангезаи мазкур бояд бартарӣ дошта бошад.

Чунин намуди одамкушӣ дуобъекта ба ҳисоб меравад. Ин ҷиноят ҳам ба ҳаёти шаҳс ва ҳам ба принципи конститутсионии барабарии ҳама новобаста аз миллат, нажод, маҳалли истиқомат ва интихоби дин таҷовуз мекунад.

Дар ин маврид ангезаи бартаридошта, мумкин аст дар ҳолатҳои зерин: кӯшиши гунахгор барои зарар расонидан ба ҷабрдида вобаста ба муносабати миллӣ, нажодӣ ё маҳалли зисташ ё ин ки мансубияти диниаш ва ба ин васила паст задани обру ва шаъну шарафи миллатҳо, нажодҳо ё динҳои алоҳида, ифода гардад. Чунин ангеза метавонад дар қасос гирифтан аз ҷабрдида барои розӣ нашудани ӯ ҷиҳати дастгирӣ кардани табъизи миллӣ ва динӣ зоҳир шавад.

Бо банди «м» қисми 2-и моддаи 104 КҶ ҶТ, инчунин кушторе бандубаст карда мешавад, ки аз рӯйи интиқоми хунӣ содир шудааст. Ин куштор асосан бо баҳонаи интиқом гирифтган аз шаҳс, ахли оила ё авлоди ӯ барои ҳақиқатан ё мачозан хафа кардани гунахгор ё ахли оилаи ӯ содир карда мешавад. Чун қоида, интиқоми хунӣ бо сабаби куштори хешу таборӣ ба амал меояд⁴⁵.

Ангезаи чунин ҷиноят ин қасос, интиқоми хунӣ мебошад.

Куштани одам бо мақсади истифодаи аъзои бадан ё бофтаҳои ҷабрдида дар банди «н» қисми 2 моддаи 104 КҶ ҶТ ҳамчун ҳолати вазнинкунандай ҷазо пешбинӣ шудааст.

⁴⁵ Мачмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 102.

Васеъ шудани имконияти соҳаи тиб оид ба аз як шахс ба шахси дигар гузаронидани аъзои бадан ё бофтаҳо (пайвандсозӣ) барои ба даст овардани маводи донорӣ, талаботро ба миён овардааст. Ин ҳолатҳо метавонанд ба күштор ҷиҳати ба даст овардани аъзои бадан ё бофтаҳо барои истифода дар пайвандсозӣ оварда расонанд.

Дар моддаи 1 Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 майи соли 2017 таҳти №1413 мазмуни узв, бофта, маводи пайвандсозӣ ва пайвандсозӣ шарҳ дода шудааст:

– **узв** – ҷузъи бадан, ки соҳти муайян ва тайиноти маҳсус дорад (дил, гурда, чигар, шуш, ғадуди зери меъда, устухонҳо, мағзпардаи саҳти сар, шоҳпардаи ҷашм ва гайра);

– **бофта** – силсилаи хӯҷайраҳо ва маҳсули онҳо (моддаҳои байнҳуҷайрӣ), ки аз ҷиҳати умумияти соҳт, фаъолият ва инкишофи худ муттаҳид шудаанд (мағзи устухон, системаи мушаки устухонбандӣ, бофтаҳои рагҳо, даричаи дил, пӯст ва гайра);

– **маводи пайвандсозӣ** – узв ё бофта, ки барои пайвандсозӣ истифода бурда мешаванд;

– **пайвандсозӣ (трансплантасия)** – пайванд соҳтани узвҳо ё бофтаҳо бо мақсади ҷоннок кардани онҳо дар ҳудуди як организм (аутотрансплантасия) ё аз як организм ба организми дигар (гомотрансплантасия) пайваст намудан бо мақсади начот додани ҳаёти инсон ё барқарорсозии фаъолияти организми ў;

– **донор** – шахсе, ки ягон узв ва ё бофтаи худро барои пайвандсозӣ ба шахси дигар (ретсипиент) иҳтиёран медиҳад.

Аз мазмуни донор бар меояд, ки донори маҷбурий низ ҷой дошта метавонад ва – ин шахсе, ки ягон узв ва ё бофтааш маҷбуран гирифта шуда барои пайвандсозӣ ба шахси дигар дода мешавад, ки дар натиҷа шахс аз ҳаёт маҳрум мегардад.

Мутобики нишондоди моддаи 139 Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон гирифтани узв ва (ё) бофтаҳо барои пайвандсозӣ дар ҳолате таркиби ин ҷиноятро ташкил намедиҳад, ки агар он аз майит бошад ва дар ҳолате гирифта мешаванд, ки агар бо далелҳои бебаҳс ҳолати фавт аз ҷониби гурӯҳи машваратии дұхтурони мутахассис қайд шуда бошад. Ҳулосаи тиббӣ дар бораи фавт дар асоси муайян шудани фавти бебозгашти пурраи мағзи сар (марғи мағзи сар) мутобики дастурҳои аз ҷониби мақоми ваколатдор тасдиқшуда дода мешавад.

Ангезаи содир намудани ин ҷиноят ҳусусияти гаразнок дорад (дар чунин ҳолатҳо кирдор бояд дар маҷмӯъ бо бандҳои «и, н» қисми 2-и моддаи 104 КҶ ҶТ бандубаст қарда шаванд), вале ин ҷо метавонанд дигар ангезаҳо низ бошанд (масалан, кӯшиши начот

додани хаёти наздикон аз ҳисоби дигарон, бомуваффакият гузаронидани чарроҳӣ ва гайра).

Бояд ба назар гирифт, ки ин ҷиноят на танҳо бо мақсади истифодаи аъзои бадан ё бофтаҳо (пайвандсозӣ), инчунин бо дигар мақсадҳо низ содир шуданаш мумкин аст (масалан, дар мавридҳои одамхӯрӣ (каннибализм), садистӣ, ашёпарастии ҷинсӣ (полевой фетешизм) ва гайра). Истифодабарии аъзои бадан ё бофтаҳои одамӣ бо мақсадҳои саноатӣ низ ҷой доштанаш мумкин аст. Дар ин маврид муҳимаши он аст, ки қуштор бо мақсади истифодаи аъзои бадан ё бофтаҳои ҷабрдида содир гардида, ҳусусиятҳои истифода бурдани он метавонад ҳархела бошанд⁴⁶.

Куштани одам дар ҳолати пешбининамудаи қисми дуюми моддаи 403 КҶ ҶТ дар банди «о» қисми 2 моддаи 104 КҶ ҶТ ҳамчун ҳолати вазнинкунандай ҷазо пешбинӣ шудааст.

Дар қисми 2 моддаи 403 КҶ ҶТ ҷавобгарии ҷиноятиро ба ҷонин ҷиноят пешбинӣ менамояд: “барқасдана вайрон қардани меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалии башар, ки дар вақти муҳолифати мусаллаҳонаи байналмилалий ё доҳилӣ содир шуда, ба муқобили шахсоне равона гардидааст, ки дар амалиёти ҳарбӣ иштирок намекунад ё дорои воситаи ҳимоя намебошанд, инчунин ба муқобили заҳмиён, беморон, ҳамчунин ба муқобили ҳайати шахсии табибон ва рӯҳониён, қисмҳои санитарӣ ё воситаи нақлиёти санитарӣ, муқобили асирони ҳарбӣ, шахсони мулкӣ, аҳолии мулкӣ, ки дар минтақаҳои забтшуда ё дар минтақаҳои амалиёти ҳарбӣ қарор доранд, ба муқобили гурезаҳо ва апатритҳо, ҳамчунин ба муқобили дигар шахсоне, ки ҳангоми амалиёти ҳарбӣ аз ҳимоя истифода мебаранд, пешбинӣ намудааст. Он дар кирдорҳои зайл ифода ёфтааст:

а) қину азоб додан ё муомилаи гайриинсонӣ, ки таҷрибаҳои биологии ба одамон татбик карда шударо дар бар мегирад;

б) расонидани азобу шиканҷаи вазнин ё амале, ки ба ҳолати ҷисмонӣ ва рӯҳӣ таҳдид мекунад;

в) маҷбур намудани асири ҳарбӣ ё шахси **дигари пуштибонро** ба хизмат ба қувваҳои мусаллаҳи ракиб;

г) маҳрум қардани асири ҳарбӣ ё шахси **дигари пуштибонро** аз ҳуқуқи мурофиаи судии бегараз ва мӯтадил;

д) депортатсия ё бадаргаи гайриқонуӣ ё дастгир қардани шахсони таҳти **пуштибон** қароргиранда;

е) гаравгонгирӣ;

⁴⁶ Мачмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 103.

ж) худсарона расонидани харобкориҳо ба миқёси калон ё аз худ кардани молу мулке, ки аз нуқтаи назари ҳарбӣ зарур нестанд”.

Агар дар натиҷаи содир намудани амлиётҳои зикргардида одам қушта шуда бошад, пас кирдори шахс мутобики банди “о” қисми 2 моддаи 104 КҶ ҔТ дар маҷмӯъ бо моддаи 403-и КҶ ҔТ бандубаст карда мешавад.

Куштани одам дар ҳолати ретсидиви маҳсусан ҳавфнок ё тақроран ба истиснои кирдорҳои пешбининамудаи моддаҳои 105, 106 ва 107 КҶ ҔТ дар банди «п» қисми 2 моддаи 104 КҶ ҔТ ҳамчун ҳолати вазнинкунандай ҷазо пешбинӣ шудаанд. Дар чунин ҳолат бояд талаботи қисми 3-и моддаи 21 ва моддаи 19-и КҶ ҔТ ба инобат гирифта шаванд.

Мутобики қисми 3 моддаи 21 КҶ ҔТ ретсидиви ҷиноят дар ҳолатҳои зерин маҳсусан ҳавфнок дониста мешавад:

а) дар ҳолати содир намудани ҷинояти вазнин, агар ин шахс қаблан ду маротиба барои содир намудани ҷиноятҳои вазнин ба маҳрум сохтан аз озодӣ маҳқум шуда бошад;

б) дар ҳолати содир намудани ҷинояти маҳсусан вазнин, агар ин шахс қаблан ду маротиба барои содир намудани ҷиноятҳои вазнин маҳқум карда шудааст, ё ин ки қаблан барои содир намудани ҷинояти маҳсусан вазнин маҳқум шуда бошад.

Тибқи талаботи моддаи 19 КҶ ҔТ одамкушӣ дар он ҳолат тақрорӣ эътироф мешавад, ки шахс дар вақти гуногун ду ё зиёда шахсони дигарро қасдан аз ҳаёт маҳрум сохтааст. Тақрорӣ эътироф карда намешавад, агар шахс дар вақти гуногун шахси дигарро қасдан аз ҳаёт маҳрум сохта чунин ҷиноятҳоро содир намуда бошад:

- кӯдаки нағзоди худро қуштани модар (моддаи 105 КҶ ҔТ);
- одамкушӣ дар ҳолати ҳаяҷони сахти рӯҳӣ (моддаи 106 КҶ ҔТ);
- одамкушӣ дар ҳолати аз ҳадди мудофиаи зарурӣ баромадан (моддаи 107 КҶ ҔТ).

Агар шахси гунаҳгор пеш барои одамкушӣ ё сӯйқасди он маҳқум нашуда бошад, пас ин кирдори ў мустақилона бандубаст карда мешавад ва ҷинояти оҳирини ў бошад, вобаста аз ба итном расидан ё нарасиданаш бо банди «п» қисми 2-и моддаи 104 КҶ ҔТ бандубаст карда мешавад.

Дар сурати мутобики қонун барҳам ҳӯрдан ё бардоштани доги судӣ барои ҷинояти пеш содиршуда, инчунин дар ҳолатҳои аз ҷавобгарӣ озод кардани шахс бо сабаби гузаштани муҳлати ба

чавобарии чиноятӣ қашидани кирдор бо банди «п» қисми 2-и моддаи 104 КҶ ҶТ бандубаст карда намешавад.

Ҳамин тавр, аз ҳама намудҳои одамкушӣ, одамкушӣ бо ҳолатҳои вазнинкунанда ба ҷамъият ҳавғоникиашон баландтар мебошад, ки аз тавсифи қисми 2-и моддаи 104 КҶ ҶТ муайян гардиð.

2.3. Одамкушӣ бо ҳолатҳои сабуккунанда

Бо ҳолатҳои сабуккунанда чунин одамкушиҳое эътироф карда мешаванд, ки ба ҷамъият ҳавғоникиашон нисбатан камтар мебошад. Мутобики мукаррароти қонунгузории чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин намудҳои одамкушиҳо бо ҳолатҳои сабуккунанда ҷой дошта метавонанд:

- 1) Кӯдаки навзоди ҳудро қуштани модар – моддаи 105 КҶ ҶТ;
- 2) Одамкушӣ дар ҳолати ҳаяҷони саҳти рӯҳӣ – моддаи 106 КҶ ҶТ;
- 3) Одамкушӣ дар ҳолати аз ҳадди мудофиаи зарурӣ баромадан ё дар ҳолати баромадан аз ҳадди ҷораҳое, ки барои дастгир намудани шаҳси чиноят содир карда заруранд – моддаи 107 КҶ ҶТ.

Кӯдаки навзоди ҳудро қуштани модар

Кӯдаки навзоди ҳудро қуштани модар дар моддаи 105 КҶ ҶТ пешбинӣ гардидааст. Ин чиноят гарчанде қасдана содир шавад ҳам, қонунгузор ҳолати маҳсуси рӯҳии модаре, ки кӯдаки навзоди ҳудро мекушад, ба инобат гирифта онро ҳамчун дар ҳолати сабуккунадаи ҷазо содиршуда эътироф менамояд, яъне агар барои одамкушии оддӣ бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз ҳашт то понздаҳ сол ҷазо дода шавад, пас дар ин ҳолат бо маҳдуд кардани озодӣ ба муҳлати то панҷ сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати то се сол ҷазо дода мешавад. Бо назардошти он, ки организми зан аз лаҳзаи ҳомиладоршавӣ то лаҳзаи таваллуди кӯдак ба як қатор мушкилот, чи аз ҷиҳати ҷисмонӣ ва чӣ аз ҷиҳати рӯҳӣ, дучор мешавад. Онҳо ба занни ҳомиладор таъсири манғии ҳудро мерасонанд, чунки ҳуди ҷараёни таваллуди кӯдак як ҷараёни хело дардманд буда, ба зан азобу машаққатҳои хело зиёде мерасонад⁴⁷.

⁴⁷ Тафсир ба КҶ ҶТ // Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 242.

Диспозитсияи моддаи 105 КЧ ҶТ баёнкунанда эътироф мешавад. Он на факат чиноятро номбар кардааст, ҳатто дар он аломатҳои кирдори чиноятии мазкур нишон дода мешаванд, яъне кӯдаки навзоди худро күштани модар ҳангоми таваллуд ё бевосита пас аз он дар ҳолати ҳаробии асаб, ки бо сабаби таваллуд ба вучуд омадааст ё дар ҳолати ҳаробии рӯхие, ки мукаллафиро истисно намекунад.

Оғози ҳаёт бо оғози таваллуди кӯдак мувофиқат мекунад (албатта кӯдаки зинда таваллудшуда). Аз лаҳзаи аз модар чудо шудани кӯдак ва мустақилона нафаскашии ўхукуқ ба ҳаётро ба миён меорад ва ўкӯдаки навзод эътироф мешавад.

Объекти гурӯхии ин чиноят шахсият ба ҳисоб меравад.

Объекти бевоситай чиноят – муносабати ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшаванде мебошад, ки дар вақти содир намудани чиноят кӯдаки навзод аз ҳаёт маҳрум сохта мешавад. Аз ин мағҳум бар меояд, ки объекти ин чиноят – ҳаёти кӯдаки навзод эътироф мешавад.

Оид ба навзодии кӯдак муқаррароти акушерӣ, педиатрӣ ва судӣ – тиббӣ мавҷуданд.

Аз рӯйи муқаррароти акушерӣ кӯдаки навзод аз лаҳзаи таваллуд то як ҳафтаини эътироф мешавад. Аз рӯйи муқаррароти педиатрӣ кӯдаки навзод то чор ҳафтагӣ эътироф мешавад⁴⁸, зоро кӯдаки навзод дар ин муддат ба нигоҳубини маҳсус эҳтиёҷ дорад. Аз рӯйи муқаррароти судӣ – тиббӣ кӯдаки навзод эътироф мешавад, то як рӯзагӣ⁴⁹.

Тарафи объективии чинояти кӯдаки навзоди худро күштани модар дар чунин гуногуншаклии он ифода мегардад:

- 1) Ҳангоми таваллуд;
- 2) Бевосита пас аз таваллуд;

Кӯдаки навзоди худро күштани модар дар он вақт ҷой дошта метавонад, ки агар он:

- 1) Дар ҳолати ҳаробии асаб, ки бо сабаби таваллуд ба вучуд омадааст, содир шуда бошад;
- 2) Дар ҳолати ҳаробии рӯхие, ки мукаллафиро истисно намекунад, содир шуда бошад.

⁴⁸ Мачидов А.Қ., Азизов А.А., Шабонов Р.З., Абдуллоева Н.А. Таълимоти асосҳои бемориҳои кӯдакона. Душанбе, 2010. С. 9-10.

⁴⁹ Уголовное права России: Особенная часть / Под ред. А.И. Рарога. 4 -е изд., перераб. и доп. М.: Эксмо, 2010. С. 45; Российское уголовное право. Особенная часть / Под ред. В.С. Коммисарова. СПб.: Питер, 2008. С. 56.

Чунин ҳолатҳоро экспертизаи судӣ – рӯҳшиносӣ мукаррар мекунад.

Кӯдаки навзоди худро күштани модар ҳангоми таваллуд танҳо бо роҳи ҳаракат содир карда мешавад ва ба ҳалокат расонидани кӯдак дар лаҳзай аз батни модар берун баромада истодани ў мебошад, яъне дар раванди таваллуд.

Кӯдаки навзоди худро күштани модар пас аз таваллуд баъди анҷом ёфтани ҷараёни таваллуд дар назар дошта мешавад ва он ҳам дар шакли ҳаракат ва ҳам дар шакли беҳаракатӣ (хӯрданӣ наҷодан, наҷидани чора нисбати кӯдаке, ки ҳарорати баданаш паст ё баланд шудааст ва гайра) ифода мегардад.

Кӯдаки навзоди худро күштани модар бо тарзҳои гуногун содир карда мешавад. Аз ҷумла, гарқ кардан, бугӯрӣ кардан, сӯзонидан, зарба задан, бо олотҳои гуногун задан, дар шароити бад нигоҳ доштан ва гайра. Мисол, «М» ном зан дар ҳонаи истиқоматиаш кӯдаки чинса什 мардро таваллуд карда, бо мақсади күштори кӯдаки навзодаш, ўро бо дастонаш бугӯрӣ намуда, бо қайчӣ ба қафаси сина ва гардани кӯдак якчанд маротиба мезанад, ки дар натиҷа кӯдаки навзод ба ҳалокат мерасад. Мисоли дигар, «Н» ном зан шабона соати 03⁰⁰ кӯдаки чинса什 занро таваллуд намуда, барои қасдан күштан, ўро дар таги дараҳт монда рафтааст, ки кӯдак аз хунукий тоб наоварда вафот кардааст⁵⁰.

Аз мазмуни қонунгузорӣ бар меояд, ки ҳолати ҳаробии асаби модаре, ки кӯдаки навзодашро мекушад, бо сабаби таваллуди ҳамин кӯдак ба миён омадааст. Мисол, кӯдаке таваллуд шудааст, вале кӣ будани падараш номаълум аст; бе никоҳ таваллуд шудааст; аз натиҷаи таҷовуз ба номус таваллуд шудааст; бо сабаби таваллуди ин кӯдак оила барҳам ҳӯрдааст ва гайра.

Кӯдаки навзоди худро күштани модар дар ҳолати ҳаробии рӯҳӣ, қонунгузор мукаллафии маҳдудро дар назар дорад, ки он мукаллафири истисно намекунад. Дар ҷунин ҳолат, зан на он қадар метавонад хавғонокии ҳаракатҳои худро дарк қунад ё онро идора кунад.

Тарафи субъективии кӯдаки навзоди худро күштани модар – гуноҳ дар шакли қасд, ҳам дар шакли қасди бевосита ва ҳам дар шакли қасди бавосита ифода мегардад. Лаҳзай бавучудойии қасд (ҳангоми таваллуд ва ё бевосита пас аз он) ва мақсади ҷиноят ба бандубости кирдори шахс бо моддаи 105 КҶ ҶТ аҳаммият надорад.

⁵⁰ Рӯйхати күшторҳои содиршуда дар давоми 9 моҳи соли 2013 дар вилояти Суғд.

Субъекти күдаки навзоди худро күштани модар махсус ба ҳисоб меравад, яңе танқо зан – модари күдак, ки дар вакти содир намудани ин чиноят ба синни шондахсолагй расидааст ва албатта мукаллаф бошад.

Одамкушй дар ҳолати ҳаячони сахти рұхй

Одамкушй дар ҳолати ҳаячони сахти рұхй ҳамчун ҳолати сабуккунандаи қасо дар моддаи 106 КЧ ҚТ пешбинй гардидааст. Ин модда аз ду қисм иборат мебошад. Барои он ҳолати сабуккунанда эътироф карда шудааст, ки сабаби чунин кирдор зўроварй, таҳқир ё дашноми қабех ё рафтори дигари зиддиҳукуй ё бадаҳлоқонаи ҷабрдида, инчунин дар ҳолати давомдори ҳаробкунандаи асаб бо сабаби рафтори мунтазами гайриқонунй ё рафтори бадаҳлоқонаи ҳуди ҷабрдида ба ҳисоб меравад. Ҳамчунин, шахс дар вакти чунин одамкушй дар ҳолати муқаррарии рұхй қарор надорад.

Ҳолати ҳаячони сахти рұхй (чунун, аффект) дар илми ҳуқуқи чиноятй ҳамчун нишонаи иловагии тарафи субъективии чиноят омӯхта мешавад.

Чунун – ин чунин ҳолати ҳаячони сахти рұхие мебошад, ки сабаби он зўроварй, таҳқири сахт ё амалҳои дигари гайриқонунии ҷабрдида ба ҳисоб меравад. Дар чунин маврид, шахси ба ҳолати чунун гирифткоршуда қобилияти пурра идора намудани ҳолати рұхии худро аз даст медиҳад, ки ин дар муддати кўтоҳ аз байн меравад, яңе чунун баъди ба вуқўъ оманаш, муддати кўтоҳ гузашта аз байн меравад ва шахс ба ҳолати муқаррарий бармагардад.

Чунун ба ду намуд чудо карда мешавад:

1. Чунуни патологий;
2. Чунуни физиологий.

Дар ҳолати чой доштани **чунуни патологий** шахс номукаллаф эътироф карда мешавад. Дар чунин ҳолат агар шахси дигар аз ҳаёт маҳрум сохта шавад, ҷавобгарии чиноятй мутобики моддаи 106 КЧ ҚТ фаро намерасад ва нисбати ўчораҳои мачбурии дорои хусусияти тиббидошта таъйин карда мешавад.

Дар ҳолати **чунуни физиологий** содир намудани одамкушй шахс мукаллаф эътироф карда мешавад ва ба ҷавобгарии чиноятй мутобики моддаи 106 КЧ ҚТ қашида мешавад. Ҳолати сабуккунандагии чунуни физиологий дар он аст, ки ба ҷамъият ҳафнокиаш камтар аст ва шахс дар ҳолати муқаррарии рұхй ин кирдорро содир накарданаш мумкин буд.

Дар фарқ аз чунуни патологӣ, дар чунуни физиологӣ, шахс хусусияти воқеъ ва хавфнокии чамъиятии кирдори худро дарк мекунад ё имконияти идора кардани онро дошт. Ана барои ҳамин, кирдори барои чамъият хавфнок дар ҳолати чунуни физиологӣ чиноят эътироф мешавад.

Нишонаи ҳатмие, ки шахсро ба ҳолати ҳаяҷони саҳти рӯҳӣ оварда мерасонад, ин кирдори гайриқонунни ҷабрдида ба ҳисоб меравад. Қонунгузор онро “амалҳои дигари гайриқонунни ҷабрдида” номбар мекунад. Ба ин мисол шуда метавонад, ҳаракати зӯроварии дорои хусусияти шаҳвонӣ (модаи 139 КҶ ҶТ), маҷбур намудан ба ҳаракати дорои хусусияти шаҳвонӣ (моддаи 139 КҶ ҶТ), горатгарӣ (моддаи 248 КҶ ҶТ) ва гайра. Мисол, А. аз ҳиссиёти ҳасаду баҳилӣ хонаи Б. оташ мезанд. Агар кирдори А. дар Б. чунуни физиологиро пайдо намояд Б. А.-ро аз ҳаёт маҳрум соҳад, суд метавонад кирдори Б.-ро мутобики моддаи 106 КҶ ҶТ бандубаст намояд.

Чунун метавонад дар чинояти аз беэҳтиётӣ содиршуда низ ба вуқӯъ ояд. Мисол, Д. қоидай ҳаракати роҳро вайрон намуда кӯдакро бо автомашинааш пахш мекунад. Падари кӯдак ин ҳолро дида ба чунуни физиологӣ гирифтор мешавад ва Д.-ро аз ҳаёт маҳрум месозад. Дар чунин ҳолат, суд бояд кирдори падари кӯдакро мутобики моддаи 106 КҶ ҶТ бандубаст намояд.

Қонунгузор мукаррар накардааст, ки кирдори ҷабрдида зидди қадом қонун равона карда шудааст ва бинобар ин ба хулосае омадан мумкин аст, ки барои вайрон кардани қонунгузории маъмурий (майдаавбошӣ), қонунгузории маданӣ (қасдан саркашӣ намудан аз пардоҳти қарз) ва гайра чунун ба миён омаданаш мумкин аст.

Қонунгузор сабаби одамқушӣ дар ҳолати ҳаяҷони саҳти рӯҳиро мукаррар кардааст, ки мутобики он чунун ногаҳон бо сабаби зӯроварӣ, таҳкир ё дашноми қабеҳ ё рафтори дигари зиддиҳукуй ё бадаҳлоқонаи ҷабрдида, инчунин дар ҳолати давомдори ҳаробқунандай асад бо сабаби рафтори мунтазами гайриқонунӣ ё рафтори бадаҳлоқонаи ҷабрдида ба вуҷуд омадааст. Аз мукаррароти диспозитсияи моддаи 106 КҶ ҶТ бар меояд, ки чунун хусусияти ҷаҳл, газаб ва бадбиниро доро мебошад, на тарсро, вагарна роҳи ҳимоя ва ё гурезро пеша мекард.

Объекти гурӯҳӣ –муносибати чамъиятии бо қонуни чиноятӣ ҳифзшавандае, ки амнияти **шахсиятро** таъмин мекунад, ташкил медиҳад.

Объекти бевоситаи одамқушӣ дар ҳолати ҳаяҷони саҳти рӯҳӣ – муносибати чамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшавандае,

ки дар вақти содир намудани чиноят шахси дигар аз ҳаёт маҳрум сохта мешавад, эътироф мегардад.

Тарафи объективии одамкушӣ дар ҳолати ҳаяҷони саҳти рӯҳӣ се нишонаро доро мебошад:

- 1) Кирдор танҳо дар шакли ҳаракати аффективона, ки барои аз ҳаёт маҳрум сохтани шахси дигар равона карда шудааст;
- 2) Оқибат дар намуди марги шахси дигар;
- 3) Робитаи сабабии байни кирдор (дар шакли ҳаракат) ва оқибат (дар намуди марги ҷабрдида).

Аз муқаррароти нишонаҳои тарафи объективӣ бар меояд, ки таркиби одамкушӣ дар ҳолати ҳаяҷони саҳти рӯҳӣ моддӣ (материалий) ба ҳисоб меравад.

Тарафи субъективии одамкушӣ дар ҳолати ҳаяҷони саҳти рӯҳӣ – гуноҳ дар шакли қасди ҳам бевосита ва ҳам бавосита ифода мегардад. Нишонаи ҳатмии тарафи субъективии ин чиноят ҳолати ҳаяҷони саҳти рӯҳӣ (чунун), ки ногаҳон бо сабаби зӯроварӣ, таҳқир ё дашноми қабех ё рафтори дигари зиддиҳуқӯқӣ ё бадаҳлоқонаи ҷабрдида, инчунин дар ҳолати давомдори ҳаробкунандай асаб бо сабаби рафтори мунтазами гайриқонунӣ ё рафтории бадаҳлоқонаи ҷабрдида ба вучуд омадааст, ба ҳисоб меравад. Дар сурати чой надоштани ҳолати ҳаяҷони саҳти рӯҳӣ, кирдори шахс бо моддаи 104 КЧ ҶТ бандубаст карда мешавад. Мисол, “С” ном мард дар ҳолати мастиӣ ба хонааш омада ҳардуяшон бо ҳамсараваш “М” муноқиша мекунанд. Дар натиҷа, “С” корди ҳочагиро гирифта ба қафаси сина ва мавзеи дили “М” мезанад, ки аз ҷароҳати бардоштааш ба ҳалокат мерасад. Доир ба ҳолати ҷойдошта, “С” худро дар ҳолати ҳаяҷони саҳти рӯҳӣ (аффекти физиологӣ) қарордошта эътироф мекунад, вале ҳулосаи экспертиза онро нодуруст мөҳисобад ва кирдори ўбо қисми 1 моддаи 104 КЧ ҶТ бандубаст карда мешавад⁵¹.

Субъекти одамкушӣ дар ҳолати ҳаяҷони саҳти рӯҳӣ – шахси воқеии мукаллафе эътироф карда мешавад, ки дар вақти содир намудани чунин одамкушӣ ба синни шонздаҳсолагӣ расидааст.

Категорияи одамкушӣ дар ҳолати ҳаяҷони саҳти рӯҳӣ (қисми 1 моддаи 106 КЧ ҶТ) начандон вазнин ба ҳисоб меравад, зоро санксияи он ҷазори чунин пешбинӣ намудааст: “бо маҳдуд кардани озодӣ ба муҳлати то ду сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба ин муҳлат ҷазо дода мешавад”.

⁵¹ Конун ва ҷомеа. №47 (302). 21.11.2013. С. 12.

Қисми 2 моддаи 106 КҖ ҏТ чавобгарии чиноятиро барои дар ҳолати чунун күштани ду ё бештар шахсон пешбинӣ менамояд.

Дараҷаи ба ҷамъият ҳафнокии чинояти дар ҳолати чунун күштани ду ё бештар шахсон (қисми 2 моддаи 106 КҖ ҏТ) миёна ба ҳисоб меравад, зоро санксияи он ҷазори чунин пешбинӣ намудааст: “бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз ду то панҷ сол ҷазо дода мешавад”.

Аз муқаррароти моддаи 106 КҖ ҏТ бар меояд, ки қонунгузор манфиатҳои шахсе, ки дар ҳолати ҳаяҷони саҳти рӯҳӣ қарор дорад, ҳифз менамояд, зоро дар ҳолати муқаррарӣ ва ё дар сурати ҷой надоштани зӯроварӣ, таҳқир ё дашноми қабеҳ ё рафтари дигари зиддиҳуқуқӣ ё бадаҳлоқонаи ҷабрдида, ў ин кирдорро содир намекард.

Одамкӯший дар ҳолати аз ҳадди мудофиаи зарурӣ баромадан ё дар ҳолати баромадан аз ҳадди ҷораҳое, ки барои дастгир намудани шахси чиноят содир карда заруранд

Одамкуший дар ҳолати аз ҳадди мудофиаи зарурӣ баромадан ё дар ҳолати баромадан аз ҳадди ҷораҳое, ки барои дастгир намудани шахси чиноят содир карда заруранд дар моддаи 107 КҖ ҏТ ҳамчун ҳолати сабуккунандай ҷазо барои одамкуший пешбинӣ гардидааст ва ин модда аз ду қисм иборат мебошад. Дар қисми 1-уми он чавобгарии чиноятӣ барои одамкуший дар ҳолати аз ҳадди мудофиаи зарурӣ баромадан ва дар қисми 2-уми он чавобгарӣ барои одамкӯший дар ҳолати баромадан аз ҳадди ҷораҳое, ки барои дастгир намудани шахси чиноят содир карда заруранд, пешбинӣ гардидааст.

Объекти гурӯҳӣ –муносабати ҷамъиятии бо қонуни чиноятӣ ҳифзшавандас, ки амнияти **шахсиятро** таъмин мекунад, ташкил медиҳад.

Объекти бевоситаи одамкуший дар ҳолати аз ҳадди мудофиаи зарурӣ баромадан - муносабати ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшавандас, ки дар вакти содир намудани чиноят шахси ҳамлакунанда аз ҳаёт маҳрум сохта мешавад, эътироф мегардад.

Тарафи объективии одамкуший дар ҳолати аз ҳадди мудофиаи зарурӣ баромадан танҳо дар шакли ҳаракат ифода мегарданد, ки ин аз мазмуни мағҳуми мудофиаи зарурӣ бар меояд. Қоидаҳои мудофиаи зарурӣ дар моддаи 40 КҖ ҏТ муқаррар карда шуданд ва мутобики нишондоди қисми 1-уми он **ҳаракате**, ки дар ҳолати мудофиаи зарурӣ, яъне ҳангоми ҳимояи шахсият ва ҳуқуқҳои мудо-

фиакунанда ё шахси дигар, манфиатҳои бо қонун ҳифзшавандай чомеа ё давлат аз таҷовузи барои ҷамъият ҳавфнок бо роҳи расонидани зарар ба таҷовузкунанда содир шудааст, агар ин таҷовуз бо зӯроварӣ барои ҳаёти мудофиакунанда ё шахси дигар ҳавфнок бошад, ё ин ки бо таҳди迪 бевоситаи истифодаи чунин зӯроварӣ алоқаманд бошад, ҷиноят ҳисобида намешавад.

Одамкушӣ он вакт аз ҳадди мудофиаи зарурӣ баромада ҳисобида мешавад, ки ҳаракатҳои қасданаи шаҳс ба хусусият ва ҳавфнокии ҷамъиятии таҷовуз мувоғиқ нест, яъне он вакт ҷой дорад, ки байни зарари таҳдидкунанда ва зарари аз тарафи шаҳси мудофиакунанда расонида ва байни воситаю тарзи таҷовуз ошкоро но-мувоғиқӣ ҷой дорад. Дар чунин маврид мудофиакунанда имкониятҳои расонидани зарари камтарро истифода намебарад ва аз ҷабрдида ба ҷинояткор мубаддал мегардад.

Тарафи субъективии одамкушӣ дар ҳолати аз ҳадди мудофиаи зарурӣ баромаданро гуноҳ дар шакли қасди ҳам бевосита ва ҳам бавосита ташкил медиҳад. Нишонаи ҳатмии тарафи субъективии ин намуди одамкушӣ **мақсад** дар ҳимояи шаҳсият ва ҳуқуқҳои мудофиакунанда ё шахси дигар, манфиатҳои бо қонун ҳифзшавандай чомеа ё давлат аз таҷовузи барои ҷамъият ҳавфнок, ифода мегардад.

Субъекти одамкушӣ дар ҳолати аз ҳадди мудофиаи зарурӣ баромаданро шаҳси воқеии муқаллафе ташкил медиҳад, ки дар вакти содир намудани ин ҷиноят ба синни шонздаҳсолагӣ расидааст.

Одамкушӣ дар ҳолати баромадан аз ҳадди ҷораҳое, ки барои дастгир намудани шаҳси ҷиноят содир карда заруранд ҳамчун ҳолати сабуккунандаи ҷазо дар қисми 2 моддаи 107 КҶ ҶТ пешбинӣ карда шудааст.

Қоидаҳои умумии расонидани зарар ҳангоми дастгир кардани шаҳсе, ки ҷиноят содир намудааст дар моддаи 41 КҶ ҶТ пешбинӣ гардидааст ва мутобиқи он ҳаракатҳое, ки ҳангоми дастгир кардани шаҳси ҷиноят содирнамуда бо мақсади ба мақомоти ҳокимият супурдан ё пешгирии имконияти ҷиноятҳои навро содир карданаш ба ӯ зарар расонидаанд, агар бо воситаҳои дигар дастгир намудани чунин шаҳс ғайриимкон бошад ва дар айни замон ҷораҳои зарурии бо ин мақсад андешидашуда аз ҳад набаромада бошанд, ҷиноят ҳисоб намешаванд.

Аз муқаррароти қонунгузорӣ бар меояд, ки дастгир кардани шаҳси ҷиноят содирнамуда бо мақсади:

1. ба мақомоти ҳокимият супурдани шаҳси ҷиноят содирнамуда, ба ӯ зарар расонида мешавад;

2. пешгирии имконияти чиноятхой навро содир кардани шахси чиноят содирнамуда, ба ўзаар расонида мешавад.

Дар чунин намуди одамкушй мақсади якуми қонунгузор ифода намегардад, яъне шахси чиноят содирнамуда бо мақсади ба мақомоти ҳокимият супоридани шахси чиноят содирнамуда, бояд зарар расонад.

Агар одамкушй дар ҳолати баромадан аз ҳадди чораҳое, ки барои дастгир намудани шахси чиноят содир карда заруранд, бо мақсади пешгирии имконияти одамкушии навро содир кардани шахси чиноят содирнамударо аз ҳаёт маҳрум созад, пас ҳолате эътироф карда мешавад, ки чиноят будани кирдори шахсро истисно мекунад.

Агар одамкушй дар ҳолати баромадан аз ҳадди чораҳое, ки барои дастгир намудани шахси чиноят содир карда заруранд, бо мақсади пешгирии имконияти зарар ба саломатии навро содир кардани шахси чиноят содирнамударо аз ҳаёт маҳрум созад, пас аз ҳад гузашта эътироф мешавад ва кирдори шахс мутобики қисми 2 моддаи 107 КЧ ҶТ бандубаст карда мешавад. Дар чунин ҳолат бояд ба эътибор гирифта шавад, ки манфиати ҳаёт аз манфиати саломатӣ болотар меистад.

Объекти бевоситаи одамкушй ҳангоми баромадан аз ҳадди чораҳои дастгир кардани шахсе, ки чиноят содир намудааст - муносабати ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшаванде, ки дар вақти содир намудани чиноят шахсе, ки чиноят содир намудааст аз ҳаёт маҳрум сохта мешавад, эътироф мегардад.

Тарафи объективии одамкушй ҳангоми баромадан аз ҳадди чораҳои дастгир кардани шахсе, ки чиноят содир намудааст танҳо дар шакли ҳаракат ифода мегарданд, ки ин аз мазмуни мағҳуми расонидани зарар ҳангоми дастгир кардани шахсе, ки чиноят содир намудааст бар меояд.

Тарафи субъективии ин чиноятро гуноҳ дар шакли қасди ҳам бевосита ва ҳам бавосита ташкил медиҳад. Дар ин чиноят ба сифати нишонаи ҳатмии тарафи субъективӣ мақсади маҳсус баромад мекунад - ба мақомоти ҳокимият супурдани шахси чиноят содирнамуда ва пешгирии имконияти чиноятхой навро содир кардани шахси чиноят содирнамуда.

Агар ҳангоми баромадан аз ҳадди чораҳои дастгир кардани шахсе, ки чиноят содир намудааст, аз беэҳтиёти ба марг расонида шуда бошад, пас таркиби чиноят чой надорад.

Субъекти ин чиноятро шахси воқеи мукаллафе ташкил медиҳад, ки дар вақти содир намудани ин чиноят ба синни шонздаҳсолагӣ расидааст.

Хулоса, аз муқаррароти моддаҳои 105, 106 ва 107 КҖ ҔТ муайян гардид, ки сабаби сар задани чиноят дар ҳар ҳолат, бо худи ҷабрдида вобастагӣ дорад.

2.4. Дигар намуди чиноятҳо ба муқобили ҳаёт

Аз беэҳтиётий ба марг расонидан

Аз беэҳтиётий ба марг расонидан дар моддаи 108 КҖ ҔТ ҳамчунин чиноят ба муқобили ҳаёт равонашуда пешбинӣ гардидааст. Ин чиноят одамкушӣ эътироф намегардад, зоро он аз намудҳои одамкушӣ ба кулӣ фарқ мекунад.

Объекти гурӯҳӣ – муносибати ҷамъиятии бо қонуни чиноятӣ ҳифзшаванде, ки амнияти **шахсиятро** таъмин мекунад, ташкил медиҳад.

Объекти бевоситай аз беэҳтиётий ба марг расонидан - муносибати ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшаванде, ки дар вақти содир намудани чиноят шахси дигар аз беэҳтиётий аз ҳаёт маҳрум сохта мешавад, эътироф мегардад. Шахс танҳо дар он ҳолат барои аз беэҳтиётий ба марг расонидан мутобиқи моддаи 108 КҖ ҔТ ба ҷавобгарӣ қашида мешавад, ки агар ба сифати объекти бевоситай асосӣ ҳаёти шахси дигар баромад кунад, яъне тибқи муқаррароти меъёрҳои дигари Қисми маҳсуси КҖ ҔТ, ҳаёт дар аз беэҳтиётий ба марг расонидан ба сифати объекти бевоситай иловагӣ баромад карда метавонад. Мисол, қисми 3 моддаи 123 КҖ ҔТ – исқоти ғайриқонунии ҳамл (объекти бевоситай асосӣ – саломатии шахс), ки аз беэҳтиётий боиси марги ҷабрдида (объекти бевоситай иловагӣ – ҳаёти шахс) гардида бошад; қисми 3 банди “д” моддаи 130 КҖ ҔТ – одамрабоӣ (объекти бевоситай асосӣ – озодии шахс), ки аз беэҳтиётий боиси марги ҷабрдида (объекти бевоситай иловагӣ – ҳаёти шахс) гардидааст ва ғайра.

Тарафи объективии аз беэҳтиётий ба марг расонидан дар кирдор (дар шакли ҳаракат ва бехаракатӣ), оқибат дар намуди марги ҷабрдида ва робитаи сабабии байнӣ кирдор ва оқибат ифода мегарданд. Таркиби ин чиноят моддӣ буда ва хотимаёфта эътироф мегардад аз лаҳзаи фаро расидани марги ҷабрдида.

Чиноятҳои аз беэҳтиётий содиршаванда аз беинтизомӣ (бетартибӣ), бепарвойӣ, бесарусомонии баъзе шахсон, муносибати

бепарвоёнаи онҳо дар уҳдадориҳои касбӣ ва дигар уҳдадориҳо, бепарвоёна муносибат кардан ба ҳаёти атрофиён далолат мекунанд⁵².

Тарафи субъективии аз беэҳтиётӣ ба марг расонидан дар гуноҳ дар намуди беэҳтиётии ҳам бепарвой ва ҳам худбоварӣ ифода мегардад.

Аз беэҳтиётӣ ба марг расонидан ҳангоме аз худбоварӣ содиршуда эътироф мешавад, ки агар шахс имконияти фаро расидани оқибатҳои барои ҷамъият ҳавғонки (дар намуди марги шахси дигар) ҳаракати (бехаракатии) худро пешбинӣ карда, вале бе асосҳои ба он кофӣ, худбоварона ҳисоб карда бошад, ки он оқибатҳоро бартараф мекунад.

Ба ақидаи В.В. Свечков худбоварӣ – ин додани баҳои аз ҳад зиёд ба тавонӣ ва имкониятҳои худ ба ҳисоб меравад⁵³.

Худбоварона ва бе асосҳои кофӣ ҳисобидан оид ба бартараф намудани оқибатҳои барои ҷамъият ҳавғонок, нишонаи иродавии беэҳтиётӣ дар шакли худбоварӣ мебошад. Ҳаракатҳои минбаъдаи худбоваронаи шахс аз иrodai ў вобастааст. Агар шахс асосҳои кофӣ барои бартараф кардани оқибатҳои барои ҷамъият ҳавғонокро (дар намуди марги шахси дигар) дошта бошаду, вале онҳо барои бартараф кардани ин оқибатҳо нобасанд буданд, ки оид ба он шахс намедонист дар ин ҳолат гуноҳ ҷой надорад ва шахс ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашида намешавад (бегуноҳ расонидани зарар).

КЧ ҶТ нишонаи иродавии худбовариро на ҳамчун ҷораи ниҳоӣ, балки ҳисоб кардан оид ба бартарафкунии оқибатҳои барои ҷамъият ҳавғонок мөхисобад, ҳол он, ки асосҳои ба он кофӣ надошт. Дар ин ҷо гунахгор мөхисобад, ки ин оқибатҳоро бартараф мекунад ва ба он қодир аст: ба қобилияти шахсии худ (бокувват, чакқон, маҳорат, таҷриба), ба қобилияти дигар шахс ё механизмҳо ва дигар ҳолатҳо, ки нодуруст ва беасос мебошанд. Мисол, Ш. барои аз ҳаёт маҳрум соҳтани ноболиг О. маҳкум шуда буд. Ш. барои ҳимояи моҳиҳояш аз дузд дар назди ҳавзаш қувваи барқро (220 в.) пайваст мекунад, ки касе ба он ҷо расад, дар хонааш занғӯла садо медиҳад. Бо мақсади дуздии моҳӣ ноболиг О. мөхост симҳои зангулаи садодиҳандаро чудо қунад, вале аз таъсири қувваи барқ аз ҳаёт маҳрум карда мешавад. Ш.

⁵² Уголовное право России. Общая часть / отв. ред. Б.В. Здравомыслов. М.: Юристъ, 1996. С. 172.

⁵³ Свечков В.В. Уголовное право. Общая и Особенная части: учебное пособие. М.: Высшее образование, 2009. С. 124-125.

оқибати вазнинро ба бор овардани ин корашро пешбинй намуд ва бо мақсади пешгирии он ба ҳамаи ҳамсоягонаш маълумот дода буд, инчунин ҳамаи чораҳои техникро оид ба ҳодисаи ноғаҳонӣ истифода бурда буд ва онро танҳо шабона, ки дар хонаш мебуд, пайваст менамуд. Барои ҳамин, Пленуми Суди Олии ИҶШС ба чунин хулоса омад: “дар чунин ҳолат Ш. чинояти худбоварона содир намудааст ва ў медонист, ки 220 вт. қувваи барқ ба ҳаёти инсон хатарнок аст, vale ҳудбоварона ҳисоб кард, ки ин оқибатҳо фаро намерасанд. Инчунин, ў ногаҳон сар задани воқеаро ба инобат нагирифта, ба чунин воқеаҳои объективие такя карда буд, ки ба фикри ў оқибати барои ҷамъият ҳавфнок ба вуқӯъ омаданаш номумкин буд”⁵⁴. Дар чунин ҳолат кирдори Ш. на таркиби ҷинояти одамкушӣ, балки аз беэҳтиётӣ ба марг расониданро доро мебошад⁵⁵.

Аз беэҳтиётӣ ба марг расонидан ҳангоме аз бепарвой содиршуда эътироф мешавад, ки агар шахс имконияти фаро расидани оқибатҳои барои ҷамъият ҳавфнокии ҳаракати (бехаракатии) ҳудро (дар намуди марги шахси дигар) пешбинй накарда бошад, ҳол он, ки дар сурати бодиққатӣ ва дурандешии зарурӣ мебоист ва мегардад.

Аз муқаррароти КҔ ҔТ бар меояд, ки нишонаи зехни (интеллектуалии) бепарвой дар пешбинй накарданни оқибатҳои барои ҷамъият ҳавфноки (дар намуди марги шахси дигар) аз ҳаракати (бехаракатии) ҳуд фарорасанд, зохир мегардад.

Моҳияти ин намуди беэҳтиёти гуноҳ дар он ифода мегардад, ки шахс имконияти воқеии пешбинй намудани оқибатҳои ба ҷамъият ҳавфноки кирдори ҳудро дар намуди марги шахси дигар дошт.

Нишонаи зехни бепарвой бо ду нишона ифода карда мешавад: манғӣ ва мусбӣ⁵⁶.

Нишонаи манғии бепарвой – пешбинй накарданни имконияти фаро расидани оқибатҳои барои ҳаёти шахси дигар ҳавфнок – ба он доҳил мешавад, дар аввал, набудани тасаввурот оид ба ҳаёти шахси дигар ҳавфнокии ҳаракат ё бехаракатии содиршуда ва дувум бошад, мавҷуд набудани пешбинии оқибати ҷинояти дар намуди аз ҳаёт маҳрум гардидани шахси дигар.

⁵⁴ Бюллетень Верховного Суда СССР. 1961. № 1. С. 24.

⁵⁵ Российское уголовное право. Общая часть / Под. ред. проф. А.И. Рарога. 4 – е изд., перераб. и доп. М.: Эксмо, 2010. С. 140.

⁵⁶ Настольная книга судьи по квалификации преступлений: практическое пособие. М., 2008. С. 93.

Нишонаи мусбии бепарвой дар он зохир мегардад, ки гунахгор мебоист ва метавонист дар ҳолати дурандешӣ ва бодикӯатӣ оқибатҳои барои ҷамъият ҳавғонокро дар намуди марги шахси дигар пешбинӣ кунад ва танҳо ана ҳамин нишона бепарвоиро ба яке аз шаклҳои гуноҳ муаррифӣ мекунад.

Субъекти ҷиноят мутобики қисми 1 моддаи 108 КҔ ҶТ танҳо шахси воқеии мукаллафе шуда метавонад, ки дар вақти содир намудани ин ҷиноят ба синни шонздаҳсолагӣ расидааст.

Дар қисми 2 моддаи 108 КҔ ҶТ ҷавобгарӣ барои аз беэҳтиёти ба марг расондан дар натиҷаи вазифаи қасбии ҳудро ба таври даҳлдор иҷро накардани шахс, инҷунин аз беэҳтиёти ба марг расондани ду ва ё зиёда шахсон пешбинӣ гардидааст.

Аз беэҳтиёти ба марг расондан дар натиҷаи вазифаи қасбии ҳудро ба таври даҳлдор иҷро накардани шахс бо вазифаи қасбии он шахс вобастагӣ дорад ва субъекти ин ҷиноят шахсе буда метавонад, ки дорои қасби ин ё он соҳа мебошад. Мисол, мураббиёни муассисаҳои таълимии томактабӣ, мураббиёни варзиш, инструктор оид ба туризм⁵⁷ ва файра.

Ҳамҷунин, аз беэҳтиёти ба марг расондани ду ва ё зиёда шахсон ҳолати вазнинкунандай ҷазо эътироф карда шудааст.

Категорияи ин ҷиноят начандон вазнин эътироф мешавад.

Ба ҳудкушӣ расонидан

Мутобики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарӣ барои ҳудкушӣ ҷой надорад, vale ҷаҳонӣ, ки одами дигарро ба ҳудкуши мерасонад мутобики моддаи 109 КҔ ҶТ ба ҷавобгарӣ қашида мешавад. Ин модда аз ду қисм иборат мебошад.

Ба ҳудкушӣ расонидан низ ба муқобили ҳаёт равонашуда ба ҳисоб рафта одамкушӣ эътироф намешавад.

Объекти гурӯҳиро муносибатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории ҷиноятӣ ҳифзшавандае, ки амниятии **шахсиятро** таъмин мекунанд, ташкил медиҳад.

Объекти бевоситай ба ҳудкушӣ расонидан - муносибати ҷамъиятии бо қонунгузории ҷиноятӣ ҳифзшавандае, ки дар вақти содир намудани ҷиноят ҷабрдида аз ҳаёт маҳрум мегардад (бо роҳи ба ҳудкушӣ расонидан), эътироф мегардад. Агар мутобики нишондоди қисми 1 моддаи 109 КҔ ҶТ ба сифати ҷабрдида дилҳоҳ шахс баромад кунад, пас мутобики қисми 2 ҳамин моддаи қонун ба си-

⁵⁷ Российское уголовное право. Особенная часть / Под ред. В.С. Комиссарова. СПб.: Питер, 2008. С. 67.

фати ҷабрдида шахсе баромад карда метавонад, ки аз ҷиҳати моддӣ ё аз ҷиҳати дигар тобеи гунаҳгор мебошад ё ин ки ноболиг бошад.

Тарафи объективии ин ҷиноят кирдор дар шакли ҳаракатҳое (бехаракатие⁵⁸) ифода мегардад, ки шахси дигарро ба ҳудкушӣ мерасонанд. Ҷиноят он вақт хотимаёфта эътироф мешавад, ки агар ҷабрдида ҳудкушӣ кунад ё сӯиқасд ба ҳудкушӣ кунад.

Аз диспозитсияи моддаи 109 КҔ ҔТ бар меояд, ки аз ҷунин кирдорҳои субъекти ҷиноят ҷабрдида ба ҳудкушӣ расонида мешавад:

- 1) таҳдид нисбати шахси ҷабрдида;
- 2) муомилаи бераҳмона нисбати шахси ҷабрдида;
- 3) пастзани мунтазами шаъну эътибори шахси ҷабрдида.

Таҳдид нисбати шахси ҷабрдида дар дилҳоҳ намуд ифода гаштанаш мумкин аст. Мисол, таҳдиди паҳн кардани маълумоте, ки ҷабрдидаро бадном месозанд (аз шавҳари худ ҳомиладор набуданаш ва ғайра).

Таҳдид мумкин аст дар дилҳоҳ шакл ифода карда шавад. Мисол, бо роҳи гуфтан (даҳонӣ), ҳаттӣ ва имову ишора.

Бояд дар назар дошт, ки таҳдид ғайриқонунӣ бошад. Таҳдиди қонунӣ оид ба маҳрум кардани ҷабрдида аз имтиёзҳои моддӣ, аз озодӣ маҳрум сохтан ё аз кор озод кардан, таркиби ҷинояти мазкурро ташкил намедиҳад⁵⁹.

Муомилаи бераҳмона нисбати шахси ҷабрдида дар шаклҳои гуногун ифода гашта метавонад, аз ҷумла нописандӣ, сангдилӣ, бераҳмӣ. Ин шаклҳои бераҳмӣ ба ҷунин муносибат оварда расониданашон мумкин аст: қасдан расонидани зарап ба саломатӣ, лату қӯб, таҳқир, таҷовуз ба номус, мачбур кардан ба кирдорҳои дорои ҳусусияти шаҳвонӣ, маҳдуд ва ё маҳрум сохтан аз озодӣ, маҳрум кардан аз дамтирӣ ва ё хоб рафтан, аз хона пеш кардан ва ғайра. Ҷунин шакли содиршавии ин ҷиноят мумкин аст дар бехаракатӣ низ ҷой дошта бошад. Мисол, ҳӯрок надодан ба ҷабрдида, бесаробон мондан, ёрии тиббӣ нарасонидан ва ғайра⁶⁰.

Мумкин аст бо як муомилаи бераҳмона ва ё якчанд маротиба ҷунин муомила кардан, шахс ба ҳудкушӣ расонида шавад. Кирдори бераҳмона бояд ҳусусиятҳоеро доро бошад, ки дар ҳакиқат шах-

⁵⁸ Асари ишорашуда. С. 68.

⁵⁹ Тафсир ба КҔ ҔТ // Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 248.

⁶⁰ Российское уголовное право. Особенная часть / Под ред. В.С. Коммисарова. СПб.: Питер, 2008. С. 68.

сро ба худкушӣ расонанд. Мисол, Суди Олии ИҶШС кирдори Т. дар муомилаи бераҳмона, ки аз он завҷааш ба худкушӣ оварда расонидааст, эътироф намуд, зоро Т. завҷаашро мунтазам лату кӯб менамуд, масхара ва таҳқир мекард, аз хона пеш мекард, ки дар натиҷа ҷабрдида аз ҳаёт ба воситаи худкушӣ маҳрум гардид⁶¹.

Пастзани шундукини шаҳси ҷабрдида чунин фаҳмида мешавад, ки субъекти ин ҷиноят тақороран ҳамон рафткорҳоеро содир мекунад, ки ҳусусияти таҳқир, пастзани обрӯву эътибор, масхара, танқиди нораво, поймолкунии шаҳсият ва гайраро доро мебошанд.

Тарафи субъективии ба худкушӣ расонидан гуноҳ ҳам дар шакли қасд ва ҳам беътиёти содир шуданаш мумкин аст. Баъзе олимон аз беътиёти содир шудани ҷунин ҷиноятро инкор мекунанд⁶².

Ба худкушӣ расонидан аксар вақт бо қасди бавосита содир карда мешаванд. Шаҳс аз кирдори худ ба худкушӣ расонидани ҷабрдида дарк карда, имконияти ба худкушӣ расонидани ҷабрдида ва ё сӯиқасди онро пешбинӣ намуда, фаро расидани ҷунин оқибатҳоро наҳоста, вале дидаву дониста ба онҳо роҳ медиҳад, ё ба онҳо беътиноёна муносибат мекунад.

Субъекти ин ҷиноят таҳо шаҳси воқеии мукаллафе шуда метавонад, ки дар вақти содир намудани ин ҷиноят ба синни шонджаҳсолагӣ расидааст.

Қисми 2 моддаи 109 КҔ ҖТ ҷавобгариро барои ба худкушӣ расонидани шаҳсе, ки аз ҷиҳати моддӣ ё аз ҷиҳати дигар тобеи гунаҳгор мебошад ё ин ки дар ҳаққи ноболиг содир шудааст, муқаррар мекунад.

Вобастагии моддӣ дар он ифода мегардад, ки ҷабрдида дар тарбия ва таъминоти субъекти ҷиноят аст, беҳтар ё бадтаршавии шароити моддии вай аз гунаҳгор вобаста аст, аз гунаҳгор қарздор аст. Аз дигар ҷиҳат, вобаста будан метавонанд дар муносибатҳои оилавӣ, муносибати корманд бо корфармо, тобеъ ба сардор ва ғайра ифода ёбад.⁶³

Таҷриба нишон медиҳад, ки дар аксар ҷиноятҳои ба худкушӣ расонидан, ҷабрдиагон аз ҷиҳати моддӣ ё аз ҷиҳати дигар тобеи гунаҳгор мебошанд: келин тобеи падарарӯс ва хушдоман, ҳамсар ва фарзандон тобеи шавҳар ва падар, хоҳар тобеи бародар ва

⁶¹ Бюллетень Верховного Суда СССР. 1968. № 6. С. 31.

⁶² Российское уголовное право: В 2 т. Т. 2: Особенная часть / Под ред. Л.В. Иногамовой – Хегай, В.С. Комиссарова, А.И. Рарога. М., 2006. С. 63.

⁶³ Тафсир ба КҔ ҖТ // Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 248.

гайра. Мисол, “Д” ном зан (келин ва ҳамсар) хангоми ба замини наздиҳавлигиашон даромада помидор чиданаш, модари шавҳарашиб “М” ҳолатро дида ўро таъна мекунад, ки “дар вақти коштани помидор ёрдам надода акнун, ки тайёр шуд меҳӯрӣ” гуфта, бар замми ин, таҳқири дашном карда ба сару рӯйи келинаш бо чойнику пиёла зада аз ўро хоҳиш мекунад, ки аз хона баромада равад. Ин ҳодисаро шавҳари “Д”, - “С” дида, ба фикри модарашиб “М” ҳамроҳ мешавад ва ўро аз хона бароварда пеш мекунанд. Баъди чунин муомилаи бераҳмона, “Д” тоқат карда натавониста, бо оғилхона рафта даст ба ҳудкушӣ мезанад.

Ҳамчунин, бо ин қисм бандубаст карда мешавад, ки агар субъекти чинояти шахси ноболигро ба ҳудкушӣ расонад ва дар чунин маврид бояд оид ба ноболиг будани ҷабрдида маълумот дошта бошад.

Категорияи чинояти мазкур, ки дар қисми 1 моддаи 109 КҶ ҶТ пешбинӣ гардидааст, дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокиаш миёна буда, чинояти дар қисми 2-уми он пешбинишуда вазнин ба ҳисоб меравад.

Намуди санксия нисбатан муайян ба ҳисоб меравад.

§ 3. Тавсифи умумии чиноятҳо ба муқобили саломатӣ

Чиноятҳо ба муқобили саломатӣ баъди чиноятҳо ба муқобили ҳаёт дар ҳамон боб, яъне боби 16 КҶ ҶТ пешбинӣ карда шудаанд. Дар чиноятҳо ба муқобили саломатӣ, меъёрҳое пешбинӣ гардидаанд, ки ҳаёти шахсро низ дар ҳатар мегузоранд (мисол, моддаи 122 КҶ ҶТ - маҷбур кардан барои гирифтани узвҳо ё бофтаҳои бадани ҷабрдида барои пайвандсозӣ; моддаи 127 КҶ ҶТ – дар ҳатар монондан ва гайра). Олимон чунин чиноятҳоро чиноятҳои омехта меноманд, яъне ҳам ба саломатӣ ҳатароваранд ва ҳам ба ҳаёт. Бинобар ин, муттаҳид кардани ҳаёт ва саломатӣ ҳамчун объекти бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшаванд дар як намуд (боби 16 КҶ ҶТ) ба мақсад мувофиқ аст.

Чиноятҳо ба муқобили саломатӣ – кирдорҳои зиддиҳуқуқии қасдана ва ё аз беэҳтиёти содиршаванде, ки дар вақти содир гардидани онҳо узв ё бофтаҳои бадани инсон зарар мебинанд ё ба бадани инсон дард меоранд ва ё ҳаёт ва саломатии шахси дигарро дар ҳатар мегузоранд, эътироф мешаванд.

Ҳамин тавр, чиноятҳо ба муқобили саломатӣ, ки дар КҖ ҖТ пешбинӣ гардидаанд, аз рӯйи чор зергурӯҳ тасниф намудан ба мақсад мувофиқ аст:

1. Кирдорхое, ки ба саломатии шахси дигар дараҷаҳои гуногуни зарарро мерасонанд:

➢ Қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ – моддаи 110 КҖ ҖТ;

➢ Қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ – моддаи 111 КҖ ҖТ;

➢ Қасдан расонидани зарари сабук ба саломатӣ – моддаи 112 КҖ ҖТ;

➢ Қасдан расонидани зарар ба саломатӣ дар ҳолати ҳаяҷони саҳти рӯҳӣ – моддаи 113 КҖ ҖТ;

➢ Қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ дар ҳолати баромадан аз ҳадди мудофиаи зарурӣ – моддаи 114 КҖ ҖТ;

➢ Қасдан расонидани зарари вазнин ё миёна ба саломатӣ дар ҳолати баромадан аз ҳадди ҷораҳои зарурӣ ҳангоми дастгир кардани шахси чиноят содирнамуда – моддаи 115 КҖ ҖТ;

➢ Аз беҳхтиётӣ расонидани зарари вазнин ба саломатӣ – моддаи 118 КҖ ҖТ;

➢ Аз беҳхтиётӣ расонидани зарари миёна ба саломатӣ – моддаи 119 КҖ ҖТ.

2. Лату кӯб ва азобу уқубат:

➢ Лату кӯб – моддаи 116 КҖ ҖТ;

➢ Азобу уқубат – моддаи 117 КҖ ҖТ.

3. Кирдорхое, ки ба зӯроварӣ вобаста нестанд, вале саломатии шахси дигарро дар ҳатар мегузоранд:

➢ Сироят кардан бо инфексияи ВНМО – моддаи 125 КҖ ҖТ;

➢ Сироят кардан бо қасалии зӯҳравӣ – моддаи 126 КҖ ҖТ.

4. Кирдорхое, ки ҳаёт ва саломатии шахси дигарро дар ҳатар мегузоранд:

➢ Тахдиди қуштан ё расонидани зарари вазнин ба саломатӣ – моддаи 120 КҖ ҖТ;

➢ Вайрон кардани қоидаҳои ҷарроҳии пайвандсозӣ – моддаи 121 КҖ ҖТ;

➢ Мачбур кардан барои гирифтани узвҳо ё бофтаҳои бадани ҷабрдида барои пайвандсозӣ – моддаи 122 КҖ ҖТ;

➢ Искоти гайриқонуни ҳамл (аборт) – моддаи 123 КҖ ҖТ;

➢ Ба искоти ҳамл мачбур соҳтани зан – моддаи 124 КҖ ҖТ;

➢ Дар ҳатар монондан – моддаи 127 КҖ ҖТ;

➢ Ёри нарасонидан ба бемор – моддаи 128 КҖ ҖТ;

➤ Аз чониби корманди тиб номатлуб ичро гардидани вазифаи касбӣ – моддаи 129 КҶ ҔТ.

Объекти гурӯҳии ҳамаи чиноятҳо ба муқобили саломатӣ – муносибати чамъиятии бо қонуни чиноятӣ ҳифзшавандае, ки амнияти **шахсиятро** таъмин мекунанд, ташкил медиҳанд.

Объекти намудӣ ва бевоситаи чиноятҳо ба муқобили саломатӣ – ин муносибатҳои чамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшавандае, ки дар вақти содир намудани чиноят ба саломатии шахс зарар расонида мешавад ё таҳдиди расонидани зарар ба хаёт ва саломатиро ба миён меорад, эътироф мешаванд.

Барои расонидани зарар ба саломатии худ шахс мутобиқи ин моддаҳо ба ҷавобгарии чиноятӣ қашида намешавад. Барои расонидани зарар ба саломатии худ, шахс дар он ҳолат ба ҷавобгарии чиноятӣ қашида мешавад, ки агар ин бо мақсади саркашӣ аз ичрои вазифаҳои хизмати ҳарбӣ (моддаи 376 КҶ ҔТ) содир шуда бошад. Дар ҷунун ҳолат объекти бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшаванда на саломатии шахс (фасли 7, боби 16), балки тартиботи хизмати ҳарбӣ (фасли 14, боби 33) ба ҳисоб меравад.

Розигии шахси ҷабрдида барои расонидани зарар ба саломатии ў, ҷавобгарии чиноятро истисно намекунад, ба истиснои ҳолатҳое, ки агар ин кирдор бо мақсади ба манфиатҳои чамъиятий содир карда шавад. Мисол, дар асоси муқаррароти Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон узв ва (ё) бофтаҳои инсон дар он ҳолат иҷозат дода мешавад, ки агар шахс (донор) ягон узв ва ё бофтаи ҳудро барои пайвандсозӣ ба шахси дигар (ретсипиент) ихтиёран дидад. Гирифтани узв ва (ё) бофтаҳо аз донори зинда танҳо дар ҳолате имконпазир аст, ки агар мувофиқи хулосаи гурӯҳи машваратии духтурони мутахассис амали мазкур ба саломатии ў зарари ҷиддӣ нарасонад.

Ҳамчунин, катъи сунъии ҳомиладорӣ (қонунӣ) бо розигии худи зани ҳомиладор низ ҷавобгарии чиноятро ба миён намеорад.

Саломатии кӯдак ҳамчун объекти чиноят ҳангоми таваллуди ў ба ҳисоб меравад.

Ҳамин тавр, объекти бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшавандаи чиноятҳо ба муқобили саломатӣ – ин даҳлнозазии саломатии дилҳоҳ шахси дигар ба ҳисоб меравад, новобаста аз вазъи саломатӣ ё синну соли ў.

Тарафи объективии чиноятҳо ба муқобили саломатиро кирдор ҳам дар шакли ҳаракат ва ҳам дар шакли беҳаракатӣ ташкил медиҳад.

Аксарияти чиноятхо, аз чумла чиноятхо ба муқобили саломатӣ дар шакли ҳаракат содир карда мешаванд. Як гурӯҳи чиноятхое ҳастанд, ки ҳам дар шакли ҳаракат ва ҳам дар шакли беҳаракатӣ содир карда мешаванд ва баъзе гурӯҳи чиноятхое ҳастанд, ки танҳо дар шакли беҳаракатӣ содир карда мешаванд.

Чунин чиноятхо ба муқобили саломатӣ дар шакли танҳо ҳаракат содир карда мешаванд:

1. Қасдан расонидани зарар ба саломатӣ дар ҳолати ҳаяҷони саҳти рӯҳӣ – моддаи 113 КҶ ҶТ;

2. Қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ дар ҳолати баромадан аз ҳадди мудофиаи зарурӣ – моддаи 114 КҶ ҶТ;

3. Қасдан расонидани зарари вазнин ё миёна ба саломатӣ дар ҳолати баромадан аз ҳадди ҷораҳои зарурӣ ҳангоми дасттири кардани шаҳси чиноят содирнамуда – моддаи 115 КҶ ҶТ;

4. Лату кӯб – моддаи 116 КҶ ҶТ;

5. Азобу уқубат – моддаи 117 КҶ ҶТ;

6. Таҳди迪 күшттан ё расонидани зарари вазнин ба саломатӣ – моддаи 120 КҶ ҶТ;

7. Мачбур қардан барои гирифтани узвҳо ё бофтаҳои бадани ҷабрдида барои пайвандсозӣ – моддаи 121 КҶ ҶТ;

8. Искоти ғайриқонуни ҳамл (аборт) – моддаи 123 КҶ ҶТ.

Чунин чиноятхо ба муқобили саломатӣ дар шакли танҳо беҳаракатӣ содир карда мешаванд:

1. Дар хатар монондан – моддаи 127 КҶ ҶТ;

2. Ёрӣ нарасонидан ба бемор – моддаи 128 КҶ ҶТ.

Ҳамчунин, чунин чиноятхо ба муқобили саломатӣ ҳам дар шакли ҳаракат ва ҳам дар шакли беҳаракатӣ содир карда мешаванд:

1. Қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ – моддаи 110 КҶ ҶТ;

2. Қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ – моддаи 111 КҶ ҶТ;

3. Қасдан расонидани зарари сабук ба саломатӣ – моддаи 112 КҶ ҶТ;

4. Аз беэҳтиёти расонидани зарари миёна ба саломатӣ – моддаи 118 КҶ ҶТ;

5. Аз беэҳтиёти расонидани зарари вазнин ба саломатӣ – моддаи 119 КҶ ҶТ;

6. Вайрон қардани қоидаҳои ҷарроҳии пайвандсозӣ – моддаи 121 КҶ ҶТ;

7. Ба искоти ҳамл мачбур соҳтани зан – моддаи 124 КҶ ҶТ;

8. Сироят кардан бо инфексияи ВНМО – моддаи 125 КҖ ҏТ;
9. Сироят кардан бо касалии зӯҳравӣ – моддаи 126 КҖ ҏТ;
10. Аз ҷониби корманди тиб номатлуб ичро гардидани вазифаи қасбӣ – моддаи 129 КҖ ҏТ.

Ҳамин тавр, **тарафи объективии** ҷиноятҳо ба муқобили саломатӣ кирдор ҳам дар шакли ҳаракат ва ҳам дар шакли беҳаракатӣ ифода мегардад.

Таркиби аксарияти ҷиноятҳо ба муқобили саломатӣ моддӣ (материалӣ) ба ҳисоб мераванд. Ин мазмуни онро дорад, ки нишонаи ҳатмии ин қабил ҷиноятҳо ба муқобили саломатӣ, оқибати ҷиноятӣ дар намуди зарар ба саломатӣ ва робитаи сабабӣ байни ҳаракат (беҳаракатӣ) ва оқибат, ба ҳисоб меравад.

Расонидани зарар ба саломатӣ ҳама вақт натиҷаи кирдори зиддиҳуқуқии шахс, ки дар қонунгузории ҷиноятӣ инъикос гардидашт, ба ҳисоб меравад. Қасдан расонидани зарари вазнин ё миёна ба саломатӣ дар ҳолати мудофиаи зарурӣ, ҷораҳои зарурӣ ҳангоми дастгир кардани шахси ҷиноят содирнамуда, зимнан агар аз ҳад нағузашта бошад, ҷиноят эътироф карда намешавад. Ҳамчунин, дар расонидани зарар ба саломатӣ шахс ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида намешавад, агар кирдор дар натиҷаи ҷорабинҳои варзишӣ ба вуқӯъ пайваста бошад. Чунин кирдор дар доираи риояи ҳама усул ва қоидаҳои бехатарӣ риоя карда шуда бошанд (мисол, дар варзиши намуди бокс дар пушти сар задан қатъян манъ аст). Агар, қасдан бо мақсади зарар ба саломатии шахси дигар ин қоида ва усулҳо риоя нагарданد ва шахс ба саломатиаш зарар бинад, пас чун қоидаҳои умумӣ, шахс ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад.

Чи тавре дар боло қайд карда шуд, агар шахси дигар бо ҳоҳиши худаш ба саломатии ўзарар расонида шавад, ҷавобгарии ҷиноятӣ истисно карда намешавад, вале ҳангоми фардикунонии ҷазо аз ҷониби суд ҳамчун ҳолати сабуккунанда ба эътибор гирифта шуданаш мумкин аст (банди «д» қисми 1 ва қисми 3 моддаи 61 КҖ ҏТ).

Таркиби баъзе ҷиноятҳо ба муқобили саломатӣ расмӣ буда ҳам метавонанд, яъне аз лаҳзаи содир намудани кирдори ба ҷамъият ҳавфнок новобаста аз фаро расидини оқибат ҷиноят хотимаёфта эътироф мешавад. Мисол, дар ҳатар монондан – моддаи 127 КҖ ҏТ.

Ҷой, вақт, тарз, олоту воситаи содир намудани ҷиноят ба сифати нишонаҳои иловагии тарафи объективии ҷиноятҳо ба муқобили саломатӣ баромад карда метавонанд. Дар баъзе тар-

кибҳо онҳо ҳамчун нишонаи ҳатмии ҳамин таркиби чиноят баромад карда метавонанд. Мисол, «бо усули ҳатари умумидошта» (банди «е» қисми 2 моддаи 110 КҶ ЧТ), “бо роҳи шиканча ё берархмона” (банди «ж» қисми 2 моддаи 117 КҶ ЧТ) ва гайра.

Дар **тарафи субъективии** чиноятҳо ба муқобили саломатӣ гуноҳ ҳам дар шакли қасд ва ҳам дар шакли беэҳтиётий ҷой дошта метавонад. Дар ҳолати беэҳтиётий расонидани зарари сабук ба саломатӣ ҷавобгарии чиноятӣ ҷой дошта наметавонад, яъне ба-рои аз беэҳтиётий расонидани зарари вазнин ба саломатӣ (моддаи 118 КҶ ЧТ) ва зарари миёна ба саломатӣ (моддаи 119 КҶ ЧТ) ҷой дошта метавонад.

Қасдан расонидани зарар ба саломатӣ мумкин аст ҳам дар шакли бевосита ва ҳам дар шакли бавосита инъикос гардад. Беэҳтиётий бошад, дар шакли худбоварӣ ва ҳам дар шакли бепарвой инъикос мегардад.

Дар баъзе таркибҳои чиноятҳо ба муқобили саломатӣ нишонаҳои иловагии тарафи субъективии чиноят ба сифати нишонаҳои ҳатмии ин таркибҳо баромад карда метавонанд. Мисол, қисми 2 моддаи 110 КҶ ЧТ (бо нияти ғаразнок, бо хиссиёти авбошона, бо сабаби нафрат ё ҳусумати миллӣ, нажодӣ, динӣ, маҳалгарӣ ё интиқом, бо мақсади истифодаи аъзои бадан ё бофтаҳои ҷабрдида), моддаи 113 КҶ ЧТ (қасдан расонидани зарар ба саломатӣ дар ҳолати ҳаяҷони саҳти рӯҳӣ).

Субъекти чиноятҳо ба муқобили саломатӣ – ин шахси воқеии мукаллафе, ки дар вақти содир намудини ин намуди чиноятҳо ба синни шонздаҳсолагӣ расидааст, ҳисобида мешавад. Ба истиснои қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ (моддаи 110 КҶ ЧТ) ва қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ (моддаи 111 КҶ ЧТ), ки ҷавобгарии чиноятӣ аз синни ҷордаҳсолагӣ фаро мерасад.

Субъекти маҳсус дар баъзе таркибҳои чиноятҳо ба муқобили саломатӣ ҷой дошта метавонад, ки гайр аз нишонаҳои умумии субъекти чиноят, дорон нишонаҳои иловагӣ мебошад. Аз ҷумла:

- уҳдадориҳои қасбӣ (қисми 2 моддаҳои 118 ва 119 КҶ ЧТ);
- корманди тиб (моддаи 121, қисмҳои 1 ва 3 моддаи 123, моддаи 129 КҶ ЧТ);
- корманди тиб ва дигар шахсони вазифадор (моддаи 128 КҶ ЧТ).

Ҳамин тавр, бо дарназардошти талаботи тавсифи умумии чиноятҳо ба муқобили саломатӣ, ба таркибҳои чиноятҳо ба муқобили саломатӣ баҳои ҳуқуқии чиноятӣ дода мешавад.

3.1. Кирдорхое, ки ба саломатии шахси дигар дараҷаҳои гуногун зарарро мерасонанд

Қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ

Қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 110 КЧ ҶТ муқаррар гардидааст. Ин модда аз се қисм иборат мебошад.

Намуди диспозитсияи моддаи 110 КЧ ҟТ баёнкунанда ба хисоб меравад, зеро дар он алломатҳои қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатиро муқаррар шудааст. Ҳамин тавр, қасдан ба саломатӣ расонидани зарари вазнине, ки барои ҳаёти инсон ҳавфнок мебошад ё боиси нобино, гунг, кар шудан ё талаф додани ягон узви бадан гардидааст ё аз кор мондани ин узв, қатъ гардидани ҳомиладорӣ ё дар бадсуратии ислоҳонпазири рӯй ифода ёфтааст, инчунин расонидани зарари дигар ба саломатӣ, ки барои ҳаёт ҳавфнок намебошад ё боиси ҳаробшавии зиёди саломатии марбут бо аз даст додани на камтар аз сяеки қобилияти умумии меҳнатӣ гардидааст ё гунахгор баръало медонист, ки он боиси пурра аз даст додани қобилияти меҳнатии касбӣ ё бемории рӯҳӣ, нашъманӣ ва ё токсикомания мегардад.

Объекти бевоситаи қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ – ин саломатии ҷабрдида ҳамчун муносибати ҷамъияти бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшаванда ба хисоб меравад. Ба сифати ҷабрдида чинояти мазкур дилҳоҳ шахси воеӣ ба ромад карда метавонад: аз ҳангоми таваллуд то марги биологӣ.

Тарафи объективии қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ аз се нишона иборат мебошад:

1) Кирдор дар шакли ҳаракат ё беҳаракатӣ, ки барои расонидани зарари вазнин ба саломатии шахси дигар равона карда шудааст;

2) Оқибат дар намуди зарари вазнин ба саломатӣ: зарари вазнине, ки барои ҳаёти инсон ҳавфнок мебошад ё боиси нобино, гунг, кар шудан ё талаф додани ягон узви бадан гардидааст ё аз кор мондани ин узв, қатъ гардидани ҳомиладорӣ ё дар бадсуратии ислоҳонпазири рӯй ифода ёфтааст, инчунин расонидани зарари дигар ба саломатӣ, ки барои ҳаёт ҳавфнок намебошад ё боиси ҳаробшавии зиёди саломатии марбут бо аз даст додани на камтар аз сяеки қобилияти умумии меҳнатӣ гардидааст ё гунахгор баръало медонист, ки он боиси пурра аз даст додани

кобилияти меҳнатии касбӣ ё бемории руҳӣ, нашъамандӣ ва ё токсикомания мегардад;

3) Робитай сабабии байни кирдор ва оқибат.

Таркиби чинояти қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ моддӣ ба ҳисоб меравад, зоро ин чиноят аз лаҳзаи фаро расидани оқибат дар намуди зарари вазнин ба саломатӣ хотимаёфта эътироф карда мешавад.

Аз рӯйи муқаррароти диспозитсия моддаи 110 КҶ ҶТ, ҳама намудҳои зарари вазнин ба саломатиро ба ду гурӯҳ чудо кардан ба мақсад мувофиқ аст:

1) Қасдан ба саломатӣ расонидани зарари вазнине, ки барои ҳаёти инсон хавфнок мебошад;

2) Қасдан ба саломатӣ расонидани зарари вазнине, ки барои ҳаёти инсон хавфнок намебошад, vale оқибатҳои вазнинро ба миён оварданаш мумкин аст.

Доир ба муқаррар кардани дараҷаи зарари ба саломатии одам расонидашуда ҳатман экспертизаи тиббӣ – судӣ гузаронида мешавад. Мутобики моддаи 209 КМҶ ҶТ барои муайян кардани дараҷаи вазнинии зарари чисмонӣ гузаронидани экспертизаи тиббӣ – судӣ ҳатмист⁶⁴.

Экспертизаи тиббӣ – судӣ аз рӯйи меъёрҳои тиббии дараҷаи зарари ба саломатии одам расонидашуда гузаронида мешавад, ки он тибқи меъёрҳои фармоиши Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти № 918 аз 01 ноябрини соли 2014 – замимаи 16 “Меъёрҳои тиббии муайян намудани дараҷаи зарар ба саломатии одам расонидашуда”⁶⁵ (минбаъд замими 16) қабул гардидааст, гузаронида мешавад.

Меъёрҳои тиббӣ – тавсифи тиббии алломатҳои баҳодиҳанда, барои муайян намудани дараҷаи зарар ба саломатии одам расонидашуда, ҳангоми гузаронидани экспертизаи тиббӣ – судӣ дар раванди истеҳсолоти парвандаҳои шаҳрвандӣ, маъмурӣ ва чинояти дар асоси таъйиноти суд, қарори суд, шахси таҳқиқбаранд, муфаттиш (дар мавриди мавҷуд будани роҳхати мақомоти ҳифзи ҳукуқ, аризай шаҳрвандон ва шахсони ҳукуқӣ шаҳодатгардонии

⁶⁴ Ниг.: Кодекси мурофиавии чинояти Ҷумҳурии Тоҷикистон // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2009. № 12. Мод. 816.

⁶⁵ Фармоиши Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон № 918 аз 01 ноябрини соли 2014 // Маҷмӯаи санадҳои меъёрии ҳукуқии соҳаи экспертизаи тиббӣ – судӣ ва тартиби дастурии ташкил ва гузаронидани экспертизаи тиббӣ – судӣ дар муассисаҳои давлатии тиббӣ судии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 2014. С. 184.

(тадкиқоти) тиббӣ – судӣ гузаронида мешавад) истифода бурда мешаванд.

Тибқи банди 5 замимаи 16 зери мағҳуми “зарар ба саломатии одам расонидашуда”, вайроншавии ягонагии анатомӣ ва функсиияи физиологии узвҳо ва бофтаҳои одам, дар натиҷаи таъсирҳои физикӣ, кимиёӣ, биологӣ ва рӯҳии муҳити атроф, фахмида мешавад.

Зарари вазнине, ки барои ҳаёти инсон ҳавфнок мебошад – ин расонидани чунин зааррҳое эътироф карда мешаванд, ки ҳатари аз ҳаёт маҳрум гардидани шахси дигарро ба миён меоранд. Ба чунин зарар бо баробари ҷароҳати ҷисмонӣ, инҷунин беморӣ ва вазъи патологии саломатӣ низ эътироф мешавад⁶⁶.

Дар адабиёти ҳуқуқии ҷиноятӣ зааррҳои вазнин ба саломатии инсонро қисман муқаррар намудаанд. Мисол, ба зарари вазнини саломатие, ки барои ҳаёти инсон ҳавфнок мебошанд дохил шуда метавонанд: бо ягон ҷиз зада шикофт кардани косахонаи сар⁶⁷; заҳми сутунмуҳра; қафаси сина; шикамро заҳмӣ карда пардаашро даррондан; зарар расонидан ба рагҳои калони хунгард; зиёда аз 15% сӯҳтани пӯсти болоии бадан, ки ин сӯзиш 3 – 4 дараҷа эътироф мешавад; сӯзиши дараҷаи 3, ки зиёда аз 20% сӯҳтани пӯсти болоии баданро ташкил медиҳад; сӯзиши дараҷаи 2, ки зиёда аз 30% сӯҳтани пӯсти болоии баданро ташкил медиҳад. Натиҷаи чунин кирдорҳо оқибатҳои гуногунро ба бор оварданаш мумкин аст. Ба монанди дараҷаи вазнини садамот (шок); комаи (холати бехушӣ дар натиҷаи заҳролуд шудани асадҳо ва майна) этиологии (як соҳаи тиб, ки пайдоиши касалиҳоро меомӯзанд) гуногун; аз даст додани хуни бисёр ва ғайра⁶⁸.

Барои дуруст муқаррар кардани дараҷаи зарар ба саломатӣ доир ба ин намуди ҷиноят, тибқи муқаррароти меъёрҳои тиббӣ, экспертизаи тиббӣ – судӣ гузаронида мешавад.

Тибқи замимаи 16 ба фармоиши Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон № 918 аз 01 ноябрри соли 2014, зарари вазнине, ки барои ҳаёти инсон ҳавфнок мебошанд ба ду зергуруҳ ҷудо гардидаанд:

⁶⁶ Ниг.: Российское уголовное право. Особенная часть / Под ред. В.С. Коммисарова. СПб.: Питер, 2008. С. 73.

⁶⁷ Ниг.: Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов. Отв. ред.: д.ю.н. И.Я. Козаченко, д.ю.н. З.А. Незнамова, к.ю.н. Г.П. Новоселова. М.: «ИНФРА». М. – НОРМА, 1998. С. 78.

⁶⁸ Ниг.: Российское уголовное право. Особенная часть / Под ред. В.С. Коммисарова. СПб.: Питер, 2008. С. 73.

1. Зарар ба саломатие, ки барои ҳаёти одам хавфнок аст ва вобаста ба хусусияташ бевосита ба ҳаёти одам таҳдидовар аст, инчунин зарар ба саломатие, ки ҳолатҳои хатарнокро ба ҳаёти одам эҷод мекунад;

2. Зарари хавфнок ба ҳаёти одам, ки вайроншавии функсияҳои ҳаётан муҳими организми одамро ба вуқӯъ мепайвандад ва организми одам чунин ҳолатҳоро мустақилона барқарор карда наметавонад, ки одатан ин ҳолатҳо бо марги одам ба анҷом мерасад.

Дар банди 6.1 замимаи 16 намудҳои зарар ба саломатие, ки барои ҳаёти одам хавфнок аст ва вобаста ба хусусияташ бевосита ба ҳаёти одам таҳдидовар аст, инчунин зарар ба саломатие, ки ҳолатҳои хатарнокро ба ҳаёти одам эҷод мекунад, муқаррар гардидаст, ки чунин намудро ташкил медиҳанд⁶⁹:

6.1.1. Захмҳои воридшаванд ба косахонаи сар (қисми мӯйдори сар, пилкони ҷашм ва минтақаи атрофи ҷашм, бинӣ, гӯш, руҳкорса ва минтақаи чаккаю поёнманаҳ, дигар минтақаҳои сар), аз ҷумла бе ҷароҳати мағзи сар;

6.1.2. Шикасти гумбаз (устухони пешона, фарқи сар) ва (ё) асоси косахонаи сар: шикасти ҷуқуракҳо (пеш, миёна ё қафой) ё устухони пушти сар, ё девораи болои ковокии ҷашм, ё панҷарамонанд дар гафсии умуниаш, ё устухонҳои фонамонанд, устухони чакка, ба истиснои шикасти лавҳачаи берунаи устухони косахонаи сар ва шикасти устухонҳои рӯй: бинӣ, девораи поёни ковокии ҷашм, устухончаи ашк, устухони руҳкорса, ҷоғи боло, шоҳачаи алвеолӣ, устухони ком, ҷоғи поён;

6.1.3. Осеби дохиликосахонагии сар: маҷақшавии бофтаҳои мағзи сар; ҷароҳати диффузионӣ – аксоналии мағзи сар; латхурии мағзи сар дараҷаи вазнин; хунрезии байдиосебии дохили мағзи сар ё дохили меъдаҷавӣ ва латхурии дараҷаи миёнаи мағзи сар, ё хунравии осебии эпидуралӣ, субдуралӣ, ё хунрезии осебии субарахноидалӣ мавриди вучӯд доштани алломатҳои умумимағзӣ, мавзеъгӣ ва сутунӣ (танагӣ);

6.1.4. Захми воридшавандай гардан ба ковокии гулӯ ё ҳалқ ё қисми гардании хирной, ё қисми гардании сурхрӯда, захми ғадуди сипаршакл бо вайроншавии функсияи он;

⁶⁹ Маҷмӯаи санадҳои меъёрии ҳукуқии соҳаи экспертизаи тиббӣ – судӣ ва тартиби дастурии ташкил ва гузаронидани экспертизаи тиббӣ – судӣ дар муасисаҳои давлатии тиббӣ судии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 2014. С. 185–188.

6.1.5. Шикасти тағояки ҳалқ; сипаршакл ё чаллашакл, ё кафлесшакл, ё болои ҳалқ, ё шохчамонанд, ё тағоякҳои хирной;

6.1.6. Шикасти сутунмуҳраи қисми гардан: шикасти тана ё шикасти дугарафаи камонаки муҳраи гардан, ё шикасти дандонаки муҳраи 2-юми гардан, ё шикасти яктарафаи камонаки муҳраи 1 ва 2-юми гардан, ё шикасти якчанд муҳраҳои гардан, аз ҷумла бе вайроншавии функцияи ҳароммағз;

6.1.7. Баромадани як ё якчанд муҳраҳои гардан; кафидани баъдиосебии диски байнни муҳраҳо дар миқёси муҳраҳои гардан бо фишорорӣ ба ҳароммағз;

6.1.8. Латхӯрии ҳароммағз дар миқёси гардан бо вайроншавии функцияи он;

6.1.9. Захми воридшавандай қафаси сина ба ковокии плевра ё перикард ё ба миёнадевор, аз ҷумла бе ҷароҳатёбии узвҳои доҳилӣ;

6.1.10. Ҷароҳати пӯшидаи (мачақшавӣ, қандашавӣ, раҳнашавӣ (кафида) узвҳои ковокии қафаси сина: дил ё шуш, ё бронхҳо, ё хирной дар миқёси қафаси сина; гемоперикард ё пневмоторакс; диафрагма ё мачрои лифатикии қафаси сина, ё ғадуди тимус;

6.1.11. Шикасти сершумори дугарафаи қабурғаҳо бо вайроншавии ягонагии анатомии қолиби қафаси сина ё шикасти сершумори яктарафаи қабурғаҳо аз ду ё зиёда ҳатҳои анатомӣ бо пайдашавии минтақаи ҷунбандай қафаси сина дар шакли “клапани қабурғавӣ”;

6.1.12. Шикасти сутунмуҳра дар миқёси қафаси сина: шикасти тана ё камонаки як муҳра бо вайроншавии функцияи ҳароммағз, ё шикасти якчанд муҳраҳои қафаси сина бо пайваста шудани ҳолатҳои ҳатарнок ба ҳаёти одам;

6.1.13. Баромадани муҳраи қафаси сина: раҳнашавии (кафида-ни) юаъдиосебии диски байнимуҳраҳо дар миқёси муҳраҳои қафаси сина бо фишорорӣ ба ҳароммағз;

6.1.14. Латхӯрии ҳароммағз дар миқёси қафаси сина бо вайроншавии функцияи он;

6.1.15. Захми воридшавандай шикам ба ковокии батн, аз ҷумла бе ковокии узвҳои доҳилӣ;

6.1.16. Ҷароҳати пӯшидаи (мачақшавӣ, қандашавӣ, раҳнашавӣ (кафида) узвҳои ковокии батн – испурҷ ё ҷигар, ё (ва) талҳадон, ё ғадуди зери меъда, ё меъда, ё рӯдай борик, ё рӯдай ҳалқашакл, ё рӯдай рост, ё ҷарбуи калон ва масорикаи гафс, ё ҷарбуи рӯдай гафс ва борик, узвҳои фазои пасибатни – гурда, ғадуди болои гурда, найчаи пешобгузар;

6.1.17. Захми воридшавандай миқёси поёни пушт ва (ё) кос ба фазои пасибатнӣ бо ҷароҳати пасибатни он: гурда ё ғадуди болои гурда, ё ғадуди зеримеъда, ё қисми поёнравандӣ ё горизонталии рӯдай двоздаҳангушта, ё рӯдай болоравандӣ ё поёнравандай ҳалқашакл;

6.1.18. Шикасти муҳраи миқёси камару кос: шикасти тана ё камонаки як ё якчанд муҳраи миқёси камару кос бо алоими “думи асп”;

6.1.19. Баромади муҳраи камар; кафидани баъдиосебии диски байномуҳраҳо дар миқёси муҳраҳои камар, камару кос бо алоими “думи асп”;

6.1.20. Латхӯрии ҳароммагзӣ камар бо алоими “думи асп”;

6.1.21. Ҷароҳати (мачақшавӣ, қандашавӣ, раҳнашавӣ (кафидан) узвҳои ковокии кос: ҷароҳати күшода ё пӯшидаи шошадон ё қисми пардадори пешброҳа, ё тухмдон, ё бачадон бо изофаҳояш, ё дигар узвҳои ковокии кос (ғадуди простата, ҳубобчаҳои манӣ ё таnobи манигузар);

6.1.22. Захми маҳбал ё рӯдай рост, ё чатан бо воридшавии он ба ковокӣ ва ё насичи ҷарбии коси хурд;

6.1.23. Шикасти дутарафай нимдоираи пеши кос бо вайроншавии пайвастагии ягонаи кос: шикасти ҳардуи устуҳонҳои зери ноф (захор) ва ҳардуи устуҳонҳои сурин дар шакли “шапалак”; шикасти устуҳонҳои кос бо вайроншавии пайвастагии доираи кос дар қисми қафой: шикасти вертикалӣ устуҳонҳои кос, сурин, раҳнашавии (кафидани) алоҳидай пайвандаки косу сурин; шикасти устуҳонҳои кос бо вайроншавии пайвастагии кос дар қисми пеш ва қафои кос: шикасти вертикалӣ яктарафа ва дутарафай қисми пеш ва қафои устуҳони кос аз як тараф (шикасти Малген); шикастҳои диагоналӣ – вертикалӣ дар қисми пеш ва қафои кос дар тарафҳои муқобил (шикасти Воллюме); шикастҳои пайвастаи гуногуни устуҳонҳои кос ва пайвандаки он дар қисми пеш ва қафои он;

6.1.24. Захмҳои воридшаванда ба ковокии сутунмуҳра дар миқёси гардан, ё қафаси сина, ё камар, ё кос, аз ҷумла бе ҷароҳати ҳароммагз ва алоими “думи асп”;

6.1.25. Ҷароҳати күшода ё пӯшидаи ҳароммагз: қандашавии пурра ё нопурраи ҳароммагз; мачақшавии ҳароммагз;

6.1.26. Ҷароҳати (раҳнашавӣ (кафидан), қандашавӣ, буридашавӣ, аневризмаи баъдиосебӣ) рагҳои калони хунгард: аорта (шоҳраг) ё шараёни хоб (умумӣ, доҳилий, берунӣ), ё зериқулфак, ё зерибағал, ё китф, ё тиҳигоҳ (умумӣ, берунӣ, доҳилий), ё рон, ё зериzonу ва (ё) варидҳои ҳамравӣ марказии онҳо;

6.1.27. Осеби кунди мінтақаҳои рефлексогеній: мінтақаи ҳалқ, ё мінтақаи синусҳои каротид, ё мінтақаи асаббоғти офтобій, ё мінтақаи узвҳои берунаи чинсӣ мавриди вучуд доштани маълумоти клиникӣ ва морфологӣ, ки оид ба вучуд омадани ҳолатҳои ба ҳаёти одам хатарнокро, ки дар бандҳои 6.2.1. – 6.2.8. Меъёри тиббӣ⁷⁰ нишон дода шудаанд, шаҳодат медиҳанд;

6.1.28. Сӯхтани ҳароратӣ ё кимёвӣ, ё барқӣ, ё нури дараҷаи III-IV зиёда аз 10% сатҳи бадан; дараҷаи III зиёда аз 15% сатҳи бадан; дараҷаи II зиёда аз 20% сатҳи бадан, сӯхтаҳои камтари сатҳи бадан мавриди авҷирии бемории сӯхта; сӯхтаи роҳҳои нафас бо алоими варамӣ ва тангшавии тарқиши овозбарорӣ;

6.1.29. Сармозани дараҷаи III-IV зиёда аз 10% сатҳи бадан; сармозани дараҷаи II зиёда аз 15% сатҳи бадан; сармозани дараҷаи II зиёда аз 20% сатҳи бадан;

6.1.30. Ҷароҳати нурӣ, бо пасомади бемории шадиди нурии дараҷаи вазнин ва бениҳоят вазнин;

6.1.31. Шикасти күшодаи устухонҳои найшакли дароз: рон, соқи калон; китф.

Дар банди 6.2 замимаи 16 намудҳои зарари ҳавфнок ба ҳаёти одам, ки вайроншавии функцияҳои ҳаётан муҳими организми одамро ба вуқӯй мепайвандад ва организми одам чунин ҳолатҳоро мустақилона баркарор карда наметавонад, ки одатан ин ҳолатҳо бо марги одам ба анҷом мерасад, муқаррар гардидааст ва 10 намудро ташкил медиҳад:

6.2.1. Садамаи дараҷаи вазнин (III-IV);

6.2.2. Комаи дараҷаи II-II пайдоишаш гуногун;

6.2.3. Хунталафоти шадид, бисёр ё зиёдҳаҷм;

6.2.4. Норасогии шадиди кори дил ва рагҳои хунгарди дараҷаи вазнин, ё дараҷаи вазнини вайроншавии гардиши хун дар мағзи сар;

6.2.5. Норасогии шадиди кори гурда ё чигар, ё норасогии шадиди кори ғадуди болои гурдаи дараҷаи вазнин, ё панкреонекрози (фавти бофтаҳои ғадуди зеримеъда) шадид;

6.2.6. Норасогии шадиди нафаскашии дараҷаи вазнин;

6.2.7. Ҳолатҳои фасодию септикий: сепсис ё перитонит, ё плеврити фасодӣ, ё флегмона;

⁷⁰ Меъёри тиббӣ дар банди 1 замимаи 16 ба фармоши Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон № 918 аз 01 ноябрини соли 2014 ҳамчун шакли мухтасари меъёрҳои тиббии муайян намудани дараҷаи зарар ба саломатии одам расонидашуда эътироф шудааст.

6.2.8. Вайроншавии хунгардиши мінтакавй ва (ё) узвй, ки ба инфаркті узви дохилй ё гангренаи андомҳо; эмболияи (газӣ, равғаний, бофтавий, ё тромбоэмболия) рагҳои мағзи сар ё шушҳо оварда мерасонад;

6.2.9. Захролудшавии шадид бо моддаҳои кимёвӣ ва биологии истифодабаранда дар тиб ё гайритиббӣ, аз ҷумла бо маводи нашъадор, психотропӣ, хобоваранда, ки асосан ба системаи дилу рагҳо таъсир меоваранд, ё бо алкогол ва маводи ба он монанд, ё маҳлулҳои техникӣ, ё бо металҳои захролудкунанда, ё газҳои захролудкунанда, ё захролудшавӣ аз ғизо, ки ин ҳолатҳо ба ҳаёти одам хатарнокиро эҷод мекунанд ва дар бандҳои 6.2.1. – 6.2.8. Меъёрҳои тиббӣ нишон дода шудаанд;

6.2.10. Намудҳои гуногуни асфиксияи механикӣ; оқибати таъсироти умумии ҳарорати баланд ё паст (зарбаи гармо, зарбаи офтоб, гармозании умумӣ, сармозании умумии организм); оқибатҳои таъсироти фишори балад ё пасти атмосферӣ (баротравма, бемории кассонӣ); оқибати таъсироти барқи техникӣ ё атмосферӣ (осеби барқӣ); оқибатҳои дигар шаклҳои таъсироти ноҳуш (беобшавии организм, логарӣ, таассуроти аз ҳад зиёд ба организм), ки ин ҳолатҳо ба ҳаёти одам хатарнокиро эҷод мекунанд ва дар бандҳои 6.2.1. – 6.2.8. Меъёрҳои тиббӣ нишон дода шудаанд.

Зарари вазнине, ки барои ҳаёти инсон ҳавфнок намебошад, вале оқибатҳои вазнинро ба миён оварданаш мумкин аст аз зарари вазнине, ки барои ҳаёти инсон ҳавфнок мебошанд дар он фарқ мекунанд, ки оқибати зарар дар диспозитсияи қисми 1 моддаи 110 КҶ ҶТ пешбинӣ гардидаанд:

- Нобино шудан;
- Гунг шудан;
- Кар шудан;
- Талаф додани ягон узви бадан ё аз кор мондани ин узв;
- Қатъ гардидаҳои ҳомиладорӣ;
- Бадсуратии ислоҳнопазири рӯй;
- Бойси ҳаробшавии зиёди саломатӣ марбут бо аз даст додани на камтар аз сеяки қобилияти умумии меҳнатӣ гардидааст;
- Пурра аз даст додани қобилияти меҳнатии касбӣ;
- Ба бемории рӯҳӣ гирифткор шудан;
- Ба бемории нашъамандӣ ва ё токсикомания гирифткор шудан.

Дар зери маъни **нобино шудан** – пурра нобино шудан (кӯр) ё ҳолате фахмида мешавад, ки тезбинии биноиши 0,04 ва камтар аз

он мувофиқ мебошад⁷¹. Гум кардани биной дар як чашм (аз чумла, ампутатсияи як себаки чашм дар натицаи осеб⁷²) низ зарари вазнин ба саломатй эътироф мешавад, зеро дар чунин ҳолат шахс зиёда аз сеяки қобилияти умумии меҳнатиашро гум мекунад⁷³. Мутобиқи муқаррароти банди 6.3. замимаи 16 дараҷаи зарар ба саломатй мавриди гум шудани чашми қаблан нобино аз рӯйи аломати давомнокии муҳлати вайроншавии саломатий муайян карда мешавад.

Дар зери маъни *гунг шудан* – устувор (пурра) аз даст додани қобилияти баён намудани фикру ақидаи худ ба воситаи садоҳо ва ё овоз, фаҳмида мешавад.

Дар зери маъни *кар шудан* ҳолате фаҳмида мешавад, ки шахс пурра қобилияти шунавоиро дар ҳарду гӯшаш гум мекунад ва ё чунин ҳолате фаҳмида мешавад, ки шахс суханронии муқаррарии аз назди гӯшаш зиёда аз 3 – 5 см дурттарро намешунавад⁷⁴.

Бояд қайд намуд, ки гум шудани қобилияти шунавоӣ ҳатто дар як гӯш, аз рӯйи аломати устувор гум шудани қобилияти меҳнатии умумӣ баҳо дода мешавад. Доир ба эътироф намудани гум кардани шунавоӣ дар як гӯш ҳамчун зарари вазнин ба саломатий муҳлатҳои тӯлонӣ ақидаи ягона байни адабиёти ҳуқуқӣ ва судии тиббӣ, чой надошт⁷⁵. Аксари олимони криминалистика гум шудани шунавоиро дар як гӯш ҳамчун зарари вазнин ба саломатий эътироф менамуданд. Аммо, олимони соҳаи тиб ин намуди заرارро ҳамчун зарари каме вазнини ҷисмонӣ (зарари миён ба саломатӣ) эътироф менамуданд⁷⁶.

Талаф додани ягон узви бадан ё аз кор мондани ин узв. Узв як ҷузъи бадани инсон мебошад, ки таъйиноти маҳсуси худро иҷро мекунад ва ҳамаи узвҳо дар якҷояӣ саломатии инсонро пурра таъмин мекунанд ва ё ҳаёти инсонро пойдор мегардо-

⁷¹ Ниг.: Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник для вузов / Под общей редакцией д.ю.н., Н.Г. Кадникова. М.: Книжный мир. 2007. С. 347.

⁷² Маҷмӯаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи экспертизаи тиббӣ-судӣ ва тартиби дастурии ташкил ва гузаронидани экспертизаи тиббӣ-судӣ дар муассисаҳои давлатии тиббӣ судии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 2014. С. 189.

⁷³ Ниг.: Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов. Отв. ред.: д.ю.н. И.Я. Козаченко, д.ю.н. З.А. Незнамова, к.ю.н. Г.П. Новоселова. М.: «ИН-ФРА». М. – НОРМА, 1998. С. 79.

⁷⁴ Маҷмӯаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи экспертизаи тиббӣ-судӣ ва тартиби дастурии ташкил ва гузаронидани экспертизаи тиббӣ-судӣ дар муассисаҳои давлатии тиббӣ судии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 2014. С. 189.

⁷⁵ Титов Б.Н. Уголовная ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001. С. 39.

⁷⁶ Ниг.: Авдеев М.И. Курс судебной медицины. М.: Изд-во Медицина. 1959. С. 451.

нанд. Мутобики нишондоди моддаи 1 Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати узв ҳамчун ҷузъи бадан, ки соҳти муайян ва таъйиноти маҳсус дорад, инҳо баромад мекунанд: дил, гурда, чигар, шуш, ғадуди зери меъда, устухонҳо, мағзпардаи сахти сар, шоҳпардаи ҷашм ва гайра. Дар ин ҷо қонунгузор узвҳои бадани инсонро муқаррар кардааст, ки баъзеи он ҳаётан муҳиманд. Моддаи 110 КҔ ҶТ он узвҳоеро дар назар дорад, ки бе он шаҳс зинда монданаш мумкин аст. Мисол, як гурда, устухонҳои даст ё пой ва гайраҳо.

Дар банди 6.6. замимаи 16 узвҳое, ки ҳангоми расонидани зарапи вазнин ба саломатӣ талаф дода мешаванд, муқаррар гардианд:

6.6.1. Талафёбии даст ё пой, яъне чудо шудани онҳо аз тана ё гум карда шудани функцияи онҳо (фалаҷ ё дигар ҳолатҳое, ки боиси вайроншавии функция мегарданд); талафёбии дастпанча ё по-панча ба талафёбии даст ё пой баробар карда мешавад;

6.6.2. Талафёбии қобилияти наслмонӣ, дар мардҳо лаёқати алоқаи ҷинсӣ намудан ва бордоркунӣ, дар занҳо лаёқати алоқаи ҷинсӣ намудан, бордоршудан ва таваллуд кардан дар назар дошта мешавад;

6.6.3. Талафёбии як тухмак (хоя).

Қатъ гардиданӣ ҳомиладорӣ – қатъ гаштани ҷараёни ҳомиладорӣ, новобаста аз муҳлати он, дар натиҷаи расонидани зарар ба саломатӣ, бо инкишофи бачапартой ва марги дохили батни тифл⁷⁷, эътироф мешавад. Ҷинояткор ба зани ҳомиладор таъсир расонида, ҳомиладории ўро қатъ менамояд. Таъсиррасонӣ ҳам бо роҳи ҷисмонӣ ва ҳам рӯҳӣ ба вуқӯй омаданаш мумкин аст. Мисол, бо мақсади зарари вазнин ба саломатӣ марбут ба қатъи ҳомиладорӣ бо таъсиррасонии ҷисмонӣ дар шиками зан бо мушт, лагад ва ё бо дигар восита мезанад, ё ин ки бо таъсиррасонии рӯҳӣ зани ҳомиларо бо ҳамин мақсад метарсонад (дар ҳолати танҳоӣ, ногаҳон бо овози баланд ягон ҳайвони даррандaro таклид мекунад) ва гайра.

П.А. Дубоветс доир ба эътирофи қатъи ҳомиладории зан ҳамчун зарари вазнин ба саломатӣ, ҷунин иброз намудааст: “Дар натиҷаи бо истифодаи зӯрӣ қатъ гардонидани ҳомиладории зан ҳунравӣ ва дигар оризаҳои пасазқатии ҳомиладорӣ ба миён ома-

⁷⁷ Маҷмӯаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи экспертизаи тиббӣ-судӣ ва тартиби дастурии ташкил ва гузаронидани экспертизаи тиббӣ-судӣ дар муассисаҳои давлатии тиббӣ судии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 2014. С. 189

данашон имкон доранд, ки онҳо ҳавфи марги чунин занро ба миён меоранд”⁷⁸.

Ба сифати ҷабрдида ин ҷиноят дилҳоҳ зани ҳомиладор баромад карда метавонад, новобаста аз синну солаш. Дар таҷриба ҳолатҳое вомехӯранд, ки ҳатто дуҳтарчаи 8 – сола низ ҳомиладор шудааст⁷⁹.

Дар чунин намуди қасдан расонидани заари вазнин ба саломатӣ, зан бояд ҳомиладор бошад, яъне чӣ ҳомиладории табиӣ ва ё чӣ бо роҳи бордоркунни сунъӣ.

Ин тарзи расонидани заари вазнин ба саломатӣ аз дигар намудҳои расонидани заари вазнин ба саломатӣ, бо ҳоҳиши зани ҳомиладор вобастагӣ дорад, яъне қатъи ҳомиладорӣ гайри ҳоҳиши зани ҳомиладор буда, маҷбурий амалий карда мешавад. Агар, қатъи ҳомиладорӣ бо ҳоҳиши худи ҷабрдида амалий карда шавад, пас кирдори шахс тибқи моддаи 110 КЧ ҶТ бандубаст карда намешавад.

Дар чунин намуди расонидани заари вазнин ба саломатӣ, аҳаммият надорад, ки ҳомиладории зан ҷандақтина аст.

Ҳамчунин, қатъ гардидани ҳомиладорӣ дар натиҷаи бемории модар ва тифл бояд бо зарар ба саломатии расонидашуда робитаи мустақими сабабию оқибатӣ дошта бошад ва на бояд ба ҳусусиятҳои инфиродии организми зан ва тифл (бемориҳо, ҳолатҳои патологӣ), ки то расонидани зарар ба саломатӣ вучуд дошт, вобастагӣ дошта бошад.

Бадсуратии ислоҳонопазири рӯй. Дар ҳолати расонидани чунин заари вазнини саломатӣ дар рӯйи ҷабрдида тағиироте дароварда мешавад, ки он бадсуратиро (даҳшатнамоиро, безебиро) ифода менамояд. Мисол, бурида гирифтани лаб, бинӣ, ҷашм, абрувон бо пӯстанӣ, пошидани моддаҳои кимиёвӣ, ки пӯсти рӯйро вайрон мекунад (месӯзонад) ва гайра.

Ислоҳонопазири рӯй чунин ҷароҳати рӯй эътироф мешавад, ки тағиироти дар рӯй ҷойдошта ҳусусияти мустақилона барқароршавиро надоранд (бе гирифта шудани натбахо бо роҳи ҷарроҳӣ, пайдошавии дигаргуншавии шакл (деформатсия), вайроншавии қиёф ва гайраҳо ё бо таъсироти ғайриҷарроҳӣ) ва барои ислоҳ намудани он нишондод ба амалиёти ҷарроҳӣ пайдо мешавад (ҷарроҳии косметикий).

⁷⁸ Дубовец П.А. Ответственность за телесные повреждения по советскому уголовному праву. М.: Юридическая литература, 1964. С. 73-74.

⁷⁹ Стрельников А.И. Ответственность за убийство, совершенное при обстоятельствах, отягчающих наказание: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1997. С. 72.

Дараачаи зарар ба саломатӣ расонидашуда бадсуратии ислоҳнопазири рӯй аз тарафи суд муайян карда мешавад.

Экспертизаи тиббӣ – судӣ барои муайян намудани дараачаи ислоҳнопазирии ҷароҳат, муайян намудани ҷойгиршавии анатомии он, инҷунин оқибатҳои тиббии ҷароҳат тибқи муқаррароти замимаи 16 гузаронида мешавад⁸⁰.

Боиси ҳаробашавии зиёди саломатӣ марбут бо аз даст додани на камтар аз сяеки қобилияти умумии меҳнатӣ гардидааст. Дар зери ҳаробашавии зиёди саломатӣ марбут бо аз даст додани на камтар аз сяеки қобилияти умумии меҳнатӣ ҳолате дар назар дошта мешавад, ки шахс зиёда аз 30%⁸¹ (33%⁸²) қобилияти меҳнатиашро бебозгашт (умрбод) аз даст медиҳад ва маъюби гурӯҳи I ва ё II эътироф мешавад. Қобилияти меҳнатӣ – маҷмӯи ҳунар ва қобилияте дар назар дошта мешавад, ки натиҷаи он дар хизматрасонӣ ва ё тайёр намудани ин ё он маҳсулот инъикос мегардад.

Тибқи банди 19 замимаи 16 аз даст додани қобилияти меҳнатии умумӣ дар мавриди пешӯӣ шудани оқибати нохуши клиниکӣ ва меҳнатӣ ё мавриди муайян будани оқибат новобаста аз муҳлат муайян карда мешавад. Аз даст додани қобилияти меҳнатии умумӣ дар мавриди муайян набудани оқибати зарар ба саломатӣ дар муҳлати зиёда аз 120 рӯз муайян карда мешавад.

Дар зери *пурра аз даст додани қобилияти меҳнатии қасбӣ* ҳолате дар назар дошта мешавад, ки шахс қобилияти фаъолият ба он қасбро пурра аз даст медиҳад. Чунин қасб дар натиҷаи омӯхтани ин ё он соҳа ва ё истеъод ба ӯ мушарраф гардидааст. Мисол, қасби мусиқанавозӣ, ҳайкалтарошӣ, рассомӣ, актёрӣ, ҷарроҳ (хирург), варзишгарӣ ва гайра.

Мутобики нишондоди сарҳати 13 банди 1 Даствурамал оид ба ташхиси тиббию иҷтимоӣ, ки бо фармошии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 майи соли 2012, таҳти № 189 ба тасвӣ расидааст, **қасб** – ин навъи фаъолияти меҳнатӣ, ки донишу малакаи тавассути омӯзиш ва таҷриба андӯхтаро тақозо менамояд, эътироф мешавад.

Шаҳрвандоне, ки осебро вобаста ба иҷрои вазифаҳои меҳнатӣ нағирифтаанд, дараачаи аз даст додани қобилияти

⁸⁰ Мачмӯаи санадҳои меъёрии ҳукуқии соҳаи экспертизаи тиббӣ – судӣ ва тартиби дастурии ташкил ва гузаронидани экспертизаи тиббӣ – судӣ дар муасисаҳои давлатии тиббӣ судии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 2014. С. 190.

⁸¹ Ҳамин ҷо.

⁸² Ниг.: Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов. Отв. ред.: д.ю.н. И.Я. Козаченко, д.ю.н., З.А. Незнамова, к.ю.н., Г.П. Новоселова. М.: «ИНФРА». М. – НОРМА, 1998. С. 80.

касбии меҳнатияшонро Комиссияи ташхиси тиббӣ – судӣ мӯа-йян менамояд. Дар ҳолатҳое, ки ҷабрдида дар натиҷаи вай-роншавии фаъолияти узвҳо ҳангоми мавҷудияти нишондодҳои мутлақи тиббӣ барои иҷрои ҳама фаъолияти касбӣ, ҳатто дар шароити маҳсус ташкилкардашуда вазифаҳояшро иҷро карда натавонад, аз даст додани дараҷаи қобилияти касбии меҳнатӣ 100 фоиз (пурра) муқаррар карда мешавад.

Тибқи муқаррароти банди 77 Даствурамал оид ба ташхиси тиббию иҷтимоӣ, агар ҷабрдида якчанд касб дошта бошад, пас тибқи ҳоҳиши ҳудаш ҳамон касбе, ки дар он осеби меҳнатӣ гирифта шудааст, ё ҳамон касбе, ки дар он собиқаи зиёди корӣ дорад, ё касбе, ки бо тариқи таълимоти маҳсус, ё касбе, ки дар он таҳассуси нисбатан баландро соҳиб шудааст, касби асосӣ ҳисобида мешавад. Асосан ҳамин иҳтинос ҳангоми муайянсозии дараҷаи аз даст дода-ни қобилияти касбии меҳнатӣ ба ҳисоб гирифта мешавад.

Ба бемории руҳӣ гирифтор шудан чунин маъно дорад, ки дар натиҷаи содир намудани ин ҷиноят ҷабрдида ба бемории парешонии доимии руҳӣ, парешонии муваққатии руҳӣ ва заъфи ақл гирифтор мешавад. Ба ин намуди беморӣ инҷунин дохил мешаванд:

- Шизофрения (маҷзубият);
- Психози васвосӣ – руҳафтодагӣ (паниакално-депрессивный психоз);
- Заъфи ақл аз латҳӯрӣ (посттравматическое слабоумие);
- Эпилепсия аз латҳӯрӣ (травматическая эпилепсия) ва гайра⁸³.

Мутобиқи муқаррароти моддаи 1 Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон носолими (бемории) руҳӣ – вайрон шудани фаъолияти мӯътадили руҳӣ, ки дар пастшавии қобилияти ақлӣ ва тағйирёбии возехи тафаккур ифода мейбад.

Ин намуди ҳамин ҷиноят мумкин аст бо таъсиррасонии ҷисмонӣ ва руҳӣ содир карда шавад.

Он вақт барои ба бемории руҳӣ гирифтор шудан, шахс ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашида мешавад, ки пайдоиши он бо зарар ба саломатии расонидашуда бояд робитаи сабабии байни кирдор ва оқибат эътироф карда шавад.

Ба бемории нашъамандӣ ва ё токсикомания гирифтор шудан мутобиқи нишондоди моддаи 1 Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин эътироф карда мешавад:

⁸³ Ниг.: Российское уголовное право. Особенная часть / Под ред. В.С. Коммисарова. СПб.: Питер, 2008. С. 75.

➤ **Нашъамандӣ** - беморие, ки аз заҳролудшавии паиҳами организм дар натиҷаи суиистеъмоли воситаҳои нашъадор, ки дар Конвенсияҳои байналмилалии даҳлдор ва Рӯйхати миллӣ айнан гурӯҳбанд шудаанд ба вучуд омада, ба вобастагии руҳию ҷисмонӣ аз онҳо тавсия мешавад;

➤ **Токсикомандӣ** (захрмандӣ) – беморие, ки аз заҳролудшавии паиҳами организм дар натиҷаи суиистеъмоли маводи доруворӣ ва маводи дигари ба воситаҳои нашъадор мансуб набуда ба вучуд омада, ба вобастагии руҳию ҷисмонӣ аз онҳо тавсиф мешавад. Ба сифати маводе, ки шаҳсро ба бемории таксикомандӣ гирифттор мекунанд, баромад карда метавонанд: буғи атсетон (мои берангӣ, ки дар истеҳсоли лок, моддаҳои тарканд ва гайра истифода мешавад), бензин, толуул ва гайра⁸⁴.

Чинояткор ба организми ҷабрдида яқчанд маротиба моддаҳои нашъадор ва заҳрдорро (токсикиро) ворид мекунад, ки дар натиҷа вобастагии руҳию ҷисмонии ҷабрдидаро ба онҳо ба миён меорад.

Барои мукаррар кардани бемории нашъамандӣ ё токсикомандӣ ташхис гузаронида мешавад. Ин ташхис аз ҷониби комиссияи машваратии тиббӣ дар асоси натиҷаҳои таҳқиқоти тиббӣ дар муассисаҳои наркологии Вазорати тандурустии ва хифзи иҷтимоии ахолии Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад.

Тарафи субъективии чинояти қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатиро ғуноҳ ҳам дар шакли қасди бевосита ва ҳам дар шакли қасди бавосита ташкил медиҳад.

Маҳз ҷой доштани қасди расонидани зарари вазнин ба саломатӣ, ин чиноятро аз сӯйқасд ба одамкушӣ фарқ мекунонад, зеро дар аксари ин чиноятҳо аз рӯйи аломатҳои кирдор онҳо бо ҳам тафовут доранд. Қасди ғунаҳгор дар чинояти мазкур танҳо барои расонидани зарари вазнин ба саломатӣ равона гардидааст. Мисол, санаи 19 февраляи соли 2016 шаҳрванд З. таҳминан соати 16:00 ҳангоми дар хиёбони Рӯдакии шаҳри Душанбе қарор доштанаш, бо ҷабрдида шаҳрванд С. ҷанҷол намуда, бо мақсади расонидани зарари вазнин ба саломатӣ, бо корди дар даст доштаи худ қасдан як маротиба зарба ба тарафи чапи шиками ў мезанад. Мувофиқи хулосаи экспертизаи тиббӣ – судӣ таҳти № 1604 аз санаи 07.03.2016, ҷароҳати бардоштаи шаҳрванд С. ба зарари вазнин ба саломатӣ мансуб дониста шудааст. Аз рӯйи хулосаи экспертизаи судии тиббӣ ва қасди равонагардидаи шаҳрванд З. нисбат ба фаро расидани оқибати кирдори содирнамудааш дар намуди зарари вазнин ба са-

⁸⁴ Ниг.: Ҳамон ҷо.

ломатии шаҳрванд С., суди нохияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе кирдори ўро бо қисми 1 моддаи 110 КЧ ҶТ бандубаст намудааст⁸⁵.

Субъекти чинояти қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ – шахси воқеии мукаллафе ба ҳисоб меравад, ки дар вақти содир намудани чиноят ба синни 14 – солагӣ расидааст.

Қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ бо ҳолатҳои вазнинкунанда ва маҳсусан вазнинкунанда

Дар қисмҳои 2 ва 3 моддаи 110 КЧ ҶТ қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ, ки хавфнокии ҷамъиятиашон вазнин ва маҳсусан вазнин мебошанд, пешбинӣ карда шудаанд.

Бандубости одамкушӣ бо ҳолатҳои вазнинкунанда, ки дар қисми 2 моддаи 104 КЧ ҶТ пешбинӣ гардидаанд, бо қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ бо ҳолатҳои вазнинкунанда монанд ҳастанд, бинобар ин бაъзе талаботи ба он вобастабудаи Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҷрибаи судӣ оид ба парвандҳои марбут ба одамкушӣ» таҳти № 21 аз 26-уми июни соли 2006 ва дигар сарчашмаҳо доир ба тавсифи ҳуқуқии чиноятии одамкушӣ бо ҳолатҳои вазнинкунанда, ба иnobat гирифта мешавад.

Дар қисми 2 моддаи 110 КЧ ҶТ чордаҳ намуди қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ бо ҳолатҳои вазнинкунанда пешбинӣ карда шудаанд, ки агар:

- а) нисбати ду ва ё зиёда шахсон содир шуда бошад;
- б) нисбати шахс ё наздикини ў вобаста бо фаъолияти хизматӣ ва ё қарзи ҷамъиятиро ичро намудани ў содир шуда бошад;
- в) нисбати шахси баръало ноболиг ё шахсе, ки дар ҳолати очизӣ қарор доштани ў барои гунахгор аён аст, содир шуда бошад;
- г) нисбати шахси рабудашуда ё гаравгон содир шуда бошад;
- д) бо бераҳмии маҳсус содир шуда бошад;
- е) бо усули хатари умумидошта содир шуда бошад;
- ж) аз ҷониби гурӯҳи шахсон ё гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ содир шуда бошад;
- з) дар ҷараёни бетартибиҳои оммавӣ содир шуда бошад;
- и) бо нияти гаразнок ё бо кирояи зарҳаридон содир шуда бошад;
- к) бо ҳиссииёти авбошона содир шуда бошад;

⁸⁵ Бойгонии суди нохияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе // Парвандаи чиноятии № 1-174/16.

л) бо мақсади рӯйпӯш намудани чинояти дигар ё осон кардани содир намудани он, инчунин марбут бо таҷовуз ба номус ё кирдори зӯроварии дорои хусусияти шаҳвонӣ содир шуда бошад;

м) бо сабаби нафрат ё хусумати миллӣ, нажодӣ, динӣ, маҳалгароӣ ё интиқом содир шуда бошад;

н) бо мақсади истифодаи аъзои бадан ё бофтаҳои ҷабрдида содир шуда бошад;

о) такроран ё аз ҷониби шаҳсони қаблан барои одамкушӣ маҳкумшуда содир гардидааст, ба истиснои кирдорҳои пешбининамудаи моддаҳои 105, 106 ва 107 ҳамин Кодекс.

Қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатии ду шахс ё бештар аз он (банди «а» қисми 2 моддаи 110 КҶ ҔТ). Қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатии ду шахс ё бештар аз он эътироф карда мешавад, ки агар ҳаракати гунаҳгорро қасди ягона дар баргирифта, чун қоида он дар **як вақт ё фосилаи қӯтоҳи вақт** содир шуда бошад.

Қасди ягона чунин маъно дорад, ки кирдори шахс бо қасди расонидани зарари вазнин ба саломатии ду шахс ё бештар аз он равона карда шудааст. Дар чунин ҳолат қасд нишонаи ҳатмии ҷавобгарии чиноятӣ бо ин банд ба ҳисоб меравад. Қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатии як шахс ва сӯйқасд ба расонидани зарари вазнин ба саломатии шаҳси дигар ҳамчун чинояти хотимаёфтai қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатии ду шахс бандубаст карда намешавад. Дар чунин ҳолат новобаста аз пайдарҳами ҳаракатҳои чинояткорона, кирдор бояд бо қисмҳои 1 ё 2 моддаи 110 КҶ ҔТ ва қисми 3 моддаи 32, банди «а» қисми 2 моддаи 110 КҶ ҔТ бандубаст карда мешавад⁸⁶.

Дар **як вақт** қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатии ду шахс ё бештар аз он чунин маъноро дорад, ки як кирдори шахс қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатии ду шаҳси дигар ё бештар аз онро ба миён меорад. Мисол, бо қасди расонидани зарари вазнин ба саломатии шаҳси дигар ё бештар аз он, ки дар як ҷо истодаанд (ё нишастаанд), чинояткор бо автомашина ба сӯяшон ҳамла меоварад ва дар натиҷа ҳамаи ҷабрдидаҳо бо сабаби зарбаи якбораи ҳамон автомашина, зарари вазнин ба саломатӣ мегиранд.

Дар **фосилаи қӯтоҳи вақт** қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатии ду шахс ё бештар аз он маъни пайдарҳам қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатии шахс ва баъди гузаштани фо-

⁸⁶ Уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред. И.В. Шишков. М.: Проспект, 2014. С. 65; Мачмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 98.

силаи кӯтохи вақт, чунин зарар ба шахси дигарро дорад. Ба қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатии ин ду ё бештар аз он шахс, қасди ягона вучуд дорад – ба саломатии ҳамон ду ё бештар аз он шахс зарари вазнин расонида шавад. Ангеза ва максади чиноят низ ягона аст. Мисол, шахрванд Г. ном мард бо завчааш шахрванд Р., ки ҳомиладор буд, дар хонаи баландошёна хучраашонро таъмири хучраи онҳо нороҳат мешавад. Шахрванд Т. бесабрӣ карда, бо максади расонидани зарари вазнин ба саломатии ҳамсоягонаш, ба хучраи шахрвандон Г. ва Р. омада, бо зарбаҳои гуногун онҳоро лату кӯб мекунад, ки дар натиҷа як ҷашми шахрванд Г. пурра нобино гардида, ҳомиладории шахрванд Р. қатъ мегардад.

Агар қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатии ду шахс ё бештар аз он дар вақтҳои гуногун ва бо қасди гуногун содир карда шавад, пас кирдори шахс мутобики банди «о» қисми 2 моддаи 110 КҶ ҶТ ҳамчун такрорӣ бандубаст карда мешавад.

Қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатии ду ё зиёда шахс эътироф карда намешавад, ки агар як расонидани зарари вазнин ба саломатӣ қасдона ва дигараши қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ дар ҳолати ҳаяҷони саҳти рӯйӣ, қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ дар ҳолати аз ҳадди мудофиаи зарурӣ, қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ дар ҳолати баромадан аз ҳадди ҷораҳои зарурӣ ҳангоми дастгир кардани шахси чиноят содирнамуда, содир шуда бошад.

Қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатии ду ё зиёда шахс бо тарзҳои гуногун содир карда мешавад. Бояд дар назар дошт, ки агар ин амали қасдона бо усули ҳатари умумидошта содир шуда бошад, пас бандубости иловагӣ аз рӯйи банди “е” қисми 2 моддаи 110 КҶ ҶТ ба миён меояд, новобаста аз он, ки дар чунин тарз ба саломатии дигар шахс (ду ё зиёда ашхос, ки нисбаташон қасди расонидани зарари вазнин ба саломатӣ равона шуда буд) зарари вазнин ба саломатӣ расонида мешавад ё не.

Барои бандубости кирдори шахс мутобики банди “а” қисми 2 моддаи 110 КҶ ҶТ бояд ин ҳолатҳо ба эътибор гирифта шаванд:

1. дар натиҷаи кирдори қасдонаи гунахгор ба саломатии ҷабрдидаҳо қасдан зарари вазнин ба саломатӣ расида бошад;

2. ба саломатии ду ё зиёда шахс, дар натиҷаи кирдори қасдонаи барои ҷамъият ҳаҷонки дар як вақт ё фосилаи кӯтохи вақт содиршудаи гунахгор, зарари вазнин расида бошад.

Қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ нисбати шахс ё наздикони ўвобаста бо фаъолияти хизматӣ ва ё қарзи ҷамъиятиро

ицро намудани ў дар банди «б» қисми 2 моддаи 110 КЧ ҦТ, ки ҳамчун ҳолати вазнинкунандай ҷазо пешбинӣ шудааст ва ҳамон вақт кирдори шахс бо ин банд бандубаст карда мешавад, ки агар шахси гунахгор зарари вазнин ба саломатиро бо мақсади халал расонидан ба шахс барои ба амал баровардани фаъолияти ҷамъияти ё қарзи ҷамъиятии ў ва ё ҳамчун қасос барои амалӣ намудани ин фаъолиятҳо содир карда бошад.

Зери мафҳуми баамалбарории фаъолияти хизматӣ бояд ҳаракатҳои шахс, ки ба доираи уҳдадориҳои хизматии ў дохил шуда, аз шартномаи меҳнатӣ (карордод) бо корхона, дигар ташкилоти тибқи қонунгузорӣ бақайдгирифташудаи давлатию шахсӣ новобаста аз шакли моликияташон, бо соҳибкорон, ки фаъолияташон ба қонунгузории амалкунанда муҳолиф нест, ба вуқӯй меояд, фаҳмида мешавад.

Таҳти ицрои қарзи ҷамъияти ё бошад аз ҷониби шаҳрвандон амалӣ намудани ҳам вазифаҳои ба уҳдааш voguzoшtaшуда ба манфиати ҷамъият ё манфиатҳои қонунан хифзшаванди шахсони алоҳида, ҳам ицрои дигар амалҳои фоиданоки ҷамъияти (пешгирий кардани ҳукуқвайронкуниӣ, ба мақомоти ҳокимияти давлатӣ ҳабар додан оид ба ҷиноятҳои тайёр шудаистода ё содиршуда ё дар бораи ҷойи шахси барои ҳукуқвайронкуниаш дар кофтукови ҷиноятӣ қарордошта, додани нишондод аз тарафи шоҳид ё ҷабрдида, ки шахси ҷиноятсодирнамударо фош месозанд ва гайра) дониста мешаванд. Мисол, X. ном шахс оид ба ҳариду фурӯши маводи нашъадор машғул будани ҳамсояш Б. ба мақомоти даҳлдори хифзи ҳукуқ муроҷиат менамояд. Б. аз ин кирдори ҳамсояш X. вокиф шуда, ба назди ў омада, ба сару рӯяш якчанд маротиба бо мушт ва лагад мезанад, ки дар натиҷа аз ҷароҳатҳои бардоштааш шунавоияш дар ҳарду гӯшаш гум мегардад ва ў аз 4 см. дурттарро намешунавад. Аз рӯйи хуносай экспертизаи тиббӣ – судӣ, ҷароҳати бардоштаи ҷабрдида ҳамчун зарари вазнин ба саломатӣ эътироф мегардад.

Тибқи муқаррароти моддаи 6 КМЧ ҦТ, ба сифати хешовандини наздик – падару модар, фарзандон, фарзандхондагон, фарзандхондашудагон, бародарон ва ҳоҳарон, бобо, бибӣ (модаркалон), набера, инчунин ҳамсар баромад карда метавонанд.

Аз рӯйи назария ва таҷрибай судӣ ба шахсони наздики ҷабрдида, дар баробари хешони наздиқаш, инчунин дигар шахсоне, ки ба ў муносибати хешутаборӣ доранд (мисол, хешони ҳамсар), гайр аз он шахсоне, ки ҳаёт, саломатӣ ва некӯаҳволии онҳо аз рӯйи муносибатҳои шахсии ба миёномада ба ҷабрдида муҳим (мисол, дӯст,

маъшук(а), хамкор) аст ва дар ин хусус гунаҳгор баъло огоҳ буд, дохил мешаванд.

Бо банди «б» қисми 2, моддаи 110 КҶ ҶТ танҳо қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатии шахсе бандубаст карда мешавад, ки ў дар асоси қонун амал карда буд. Агар, сабаби қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ дар натиҷаи ҳаракатҳои ғайриқонунии ҷабрдида содир шуда бошад (масалан, баромадан аз ҳадди ваколатҳои хизматӣ), чунин кирдор бо банди «б» қисми 2, моддаи 110 КҶ ҶТ бандубаст карда намешавад.

Қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ нисбати шахси барьalo ноболиг ё шахсе, ки дар ҳолати очизӣ қарор доштани ў барои гунаҳгор аён аст, дар банди «в» қисми 2 моддаи 110 КҶ ҶТ ҳамчун ҳолати вазнинкунандай ҷазо пешбинӣ шудааст. Барои бандубасти ин тарзи қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ пеш аз ҳама бояд ноболиг ҳамчун ҷабрдида ва ҳолати очизии ҷабрдида муайян карда шавад.

Бо банди «в» қисми 2, моддаи 110 КҶ ҶТ қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатии шахси барьalo ноболиг ё шахсе, ки дар ҳолати очизӣ қарор доштани ў барои гунаҳгор аён аст ва бино-бар ноболигӣ ё ҳолати ҷисмонию рӯҳӣ барои ҳимояи ҳуд имконияти ба гунаҳгор муқобилият нишон доданро надошта, охирон ин ҳолатро дарк намуда, қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатиро содир намуда бошад, бандубаст карда мешавад.

Ноболиг шахсе эътироф карда мешавад, ки ба синни ҳаждаҳсолагӣ нарасидааст. Мутобики қисми 1 моддаи 86 КҶ ҶТ шахсоне ноболиг эътироф мегарданд, ки дар вакти содир намудани ҷиноят синни ҷордаҳсолагиро пур кардаанд, vale ба синни ҳаждаҳсолагӣ нарасидаанд. Дар ин ҳолат, ба эътибор гирифтани ҳатмӣ аст, ки дар бандубаст бо банди «в» қисми 2, моддаи 110 КҶ ҶТ бояд ҳолати рӯҳии ҷабрдида ба эътибор гирифта шавад, яъне танҳо дар ҳолатҳои имконпазир аст, ки агар гунаҳгор дидою доноста дарк намояд, ки ба саломатии шахсе зарари вазнин расонида истодааст, ки ба синни ҳаждаҳсолагӣ нарасидааст. Агар ҷинояткор эътироф кунад, ки ба саломатии шахсе зарари вазнин расонидааст, ки аз синни ҳаждаҳсола болотар аст, ҳол он ки ба синни ҳаждаҳсолагӣ нарасидааст, кирдори шахс мутобики банди «в» қисми 2, моддаи 110 КҶ ҶТ бандубаст карда намешавад.

Шахсе дар ҳолати очизӣ қарордошта эътироф мешавад, ки ба бемории ҷисмонӣ ва рӯҳӣ гирифттор бошад, пиронсол бошад, бехуш бошад, хоб бошад, хурдсол бошад, маст бошад, ки бо яке аз ин сабабҳо моҳияти ҳодисаҳоро дуруст дарк карда наметавонад ё

кувату тавонои муқобилиятро надорад. Мисол, шаҳрванд Ш. - маъюби гурӯҳи III буд ва як пой надошт, бо асояш дар ях лағжида ба автомобили шаҳрванд Б. ном зан мерасад ва асояш ранги автомобилро мекарошад. Ин ҳолатро дида, шаҳрванд Б. асои дасти шаҳрванд Ш. гирифта ба рӯяш мезанад. Аз ҷароҳати бардоштааш, ҷашми чали шаҳрванд Ш. пурра нобино мегардад. Тибқи хулосаи экспертизаи тиббӣ – судӣ, ҷароҳати бардоштаи маъюби гурӯҳи III, шаҳрванд Ш. ҳамчун зарари вазнин ба саломатӣ эътироф гардид. Дар ин ҳолат, очиз будани шаҳрванд Ш. ба шаҳрванд Б. маълум буд, яъне шаҳрванд Ш. як пой надошт, бо асо мегашт ва ҳатто аз ҷойи лағжида ғалтидааш ҳеста натавониста буд.

Қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ нисбати шахси рабудашуда ё гаравгон дар банди «г» қисми 2 моддаи 110 КҶ ҔТ ҳамчун ҳолати вазнинкунандай ҷазо пешбинӣ шудааст.

Қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатии одами рабудашуда ё гаравгон бо дигар таркибҳои ҷиноятҳо дар алоқамандӣ мебошад, яъне бо “одамрабоӣ” – моддаи 130 КҶ ҔТ ва “ғасби гаравгон” – моддаи 181 КҶ ҔТ.

Ҳангоми бандубости кирдори гунаҳгор бо банди «г» қисми 2, моддаи 110 КҶ ҔТ бо аломати қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ нисбати шахси рабудашуда ё гаравгон, бояд дар назар дошт, ки тибқи мағҳуми қонун ҷавобгарӣ бо банди мазкур на танҳо барои қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатии одами рабудашуда, ё ин ки ба гаравгон гирифташуда, балки барои қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатии шахсони дигар, ки аз ҷониби шахси гунаҳгор вобаста ба рабудан ё ба гаравгон гирифттан содир шудааст, ба миён меояд. Кирдори содиргардида бояд дар маҷмӯъ бо ҷиноятҳои дар моддаҳои 130 ё 181-и КҶ ҔТ пешбинини шуда, бандубаст карда шавад.

Агар, бо мақсади қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ, шахси дигар рабуда шуда бошад, пас кирдори шахс мутобиқи банди «г» қисми 2 моддаи 110 КҶ ҔТ бандубаст карда мешавад⁸⁷.

Қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ бо бераҳмии маҳсус дар банди «д» қисми 2 моддаи 110 КҶ ҔТ ҳамчун ҳолати вазнинкунандай ҷазо пешбинӣ шудааст.

Тарзҳои қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ, ки ҷабрдида ба азобу уқубати маҳсус гирифттор мегардад, қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ бо бераҳмии маҳсус эътироф

⁸⁷ Тафсир ба КҶ ҔТ // Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 235.

мешаванд. Бояд дар назар дошт, ки мафхуми бераҳмии маҳсус ҳам ба тарзи күштор ва ҳам ба дигар ҳолатхое, ки оид ба аз чониби гунахгор зохир намудани бераҳмии маҳсус шаҳодат медиҳанд, алоқаманд мебошад. Ҳамзамон, барои қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ бо бераҳмии маҳсус содиршуда эътироф намудан бояд муқаррар карда шавад, ки қасди гунахгор маҳз ба расонидани зарари вазнин ба саломатии ҷабрдида бо бераҳмии маҳсус равона шудааст.

Ин тарзи қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ бо таъсири омилҳои гуногун содир гардидаш мумкин аст: химиявӣ, меҳаникӣ, физикӣ, биологӣ, психологӣ ва ғайраҳо. Мисол, ба воситаи оташ ягон қисмати баданашро оҳиста – оҳиста месӯzonад, ягон қисмати бадани ҷабрдида бурида, ба он маҳлули кимиёвӣ мере-зад ва ба инҳо монанд.

Нишонаҳои бераҳмии маҳсус, аз ҷумла дар ҳолатхое ҷой дорад, ки агар пеш аз расонидани зарари вазнин ба саломатии ҷабрдида ва ё дар ҷараёни содиркуни он нисбати ҷабрдида азобу уқубат истифода шуда ё ҷабрдида ҷиноят таҳқир карда шавад, инчунин агар ин кирдорро гунахгор дидаву дониста бо тарзе содир намояд, ки ба ҷабрдида азобу уқубати маҳсус дихад. Ба ин мисол шуда метавонанд:

- ноҳунҳои дасту пойро қандан;
- ҷашмро оҳиста бо сӯзан кӯр қадан;
- дандонҳоро қанда гирифтан;
- гӯшу бинӣ, ангуштҳо ва дигар узви баданро бурида намак пошидан;
- меҳро ба гӯш даровада кар қардан;
- забонро бо анбур пучида қанда гирифтан;
- каллаашро ба об монда гирифтан;
- кувваи барқ истифода бурдан;
- дар ҳузури шахсони наздик (агар гунахгор дарк намояд, ки бо ҳаракатҳои худ ба онҳо азобу уқубати маҳсус мерасонад);
- пучидан;
- ба муҳлати дуру дароз ташна ва гурусна нигоҳ доштан;
- ба бадан таъсир расонида ҳандонидан;
- дар ҷойҳои ба саломатӣ номувоғиқ (намнок, гармӣ, хунуқӣ, ҳашаротдор, ҳазандадор) нигоҳ доштан ва ғайраҳо.

Зиёд будани миқдори ҷароҳатҳо на дар ҳамаи ҳолатҳо маънои бо бераҳмии маҳсус расонидани зарари вазнин ба саломатиро дорад. Дар баъзе ҳолатҳо, дар аз беэҳтиёти расонидани зарари вазнин ба саломатӣ (моддаи 118 КҶ ҶТ) низ миқдори ҷароҳатҳо дар бада-

ни чабрдида зиёд гардиданаш мумкин аст. Мисол, аз бепарвогии гунахгор, чабрдида аз баландии күх гелида – гелида ба поён ме-афтад, ки дар натица ба саломатиаш зарари вазнин расонида мешавад. Дар баробари беэхтиётӣ, инчунин қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ дар ҳолати баромадан аз ҳадди мудофиаи зарурӣ (моддаи 114 КҔ ҔТ) ва қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ дар ҳолати баромадан аз ҳадди чораҳои зарурӣ ҳангоми дастгир кардани шахси чиноят содирнамуда (моддаи 114 КҔ ҔТ), ба чабрдида мумкин аст ҷароҳатҳои зиёд расонида шавад. Зиёд будани микдори ҷароҳатҳоро ҳамчун бераҳмии маҳсус, аз рӯйи мақсади субъекти чиноят ва тарзи содир намудани он муайян кардан ба мақсад мувоғиқ аст.

Қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ бо усули хатари умумидошта дар банди «е» қисми 2 моддаи 110 КҔ ҔТ ҳамчун ҳолати вазнинкунандай ҷазо пешбинӣ шудааст.

Таҳти мағҳуми қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ бо усули хатари умумидошта чунин тарзе фаҳмида мешавад, ки гунахгор баравъю донад, ки он на танҳо ба саломатии чабрдида зарари вазнин мерасонад, ҳатто кирдори содирнамудаи ў боз ба шахси дигар низ ҳавф дорад. Мисол, бо роҳи оташ задан, заҳролуджунии обу ҳӯрокворӣ, ки ба ғайр аз чабрдида дигар шахсон низ истеъмол менамоянд ва ғайра.

Дар сурати бо усули хатари умумидошта ба саломатии шахси мушаххас қасдан зарари вазнин расонида шавад ва дар баробари он ба дигар шахсон зарари миёна ё сабуки ҷисмонӣ расонида шуда бошад ё аз ҳаёт маҳрумгардида бошад, пас кирдори шахс бо банди «е» қисми 2 моддаи 110 КҔ ҔТ ва моддаҳои даҳлдори Кодекси мазкур, ки ҷавобгарии чиноятиро барои қасдан расонидани зарари миёна, сабук ё одамкуши Ҕ пешбинӣ намудааст, бандубаст кардан мумкин аст.

Дар ҳолатҳое, ки агар қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ бо роҳи оташ задан ё дигар тарзҳои ҳавфи умумидошта содир шуда, ба несту нобуд ё вайрон кардани молу мулки ғайр ё киштзори ба фонди ҷангал дохилнабуда алоқаманд бошад, кирдор дар баробари банди «е» қисми 2 моддаи 110 КҔ ҔТ, боз бо қисми 2

моддаи 255 КЧ ЧТ ё бо қисми 2 моддаи 235 КЧ ЧТ бандубаст карда мешавад.

Қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ аз ҷониби гурӯҳи шахсон ё гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ дар банди «ж» қисми 2 моддаи 110 КЧ ЧТ ҳамчун ҳолати вазнинкунандай ҷазо пешбинӣ шудааст. Мазмуни гурӯҳи шахсон, гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ, гурӯҳи муташаккил ё иттиҳоди ҷиноятӣ (ташкилоти ҷиноятӣ) дар моддаи 39 КЧ ЧТ ифода гардидааст.

Қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ дар ҳолате аз ҷониби гурӯҳи шахсон содиршуда ҳисобида мешавад, ки агар ду ё зиёда шахсон, бо қасди якҷояи ба расонидани зарари вазнин ба саломатӣ равонашуда, бевосита дар ҷараёни расонидани зарари вазнин ба саломатии ҷабрдида иштирок карда бошанд. Қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ аз ҷониби гурӯҳи шахсон бе маслиҳати пешакӣ ва бо маслиҳати пешакӣ содир шуданааш мумкин аст.

Расонидани зарари вазнин ба саломатӣ бе маслиҳати пешакӣ аз ҷониби гурӯҳи шахсон содиршуда эътироф мешавад, агар дар он иҷроқунандагоне иштирок карда бошанд, ки дар хусуси якҷоя содир намудани зарари вазнин ба саломатии шахси дигар пешакӣ маслиҳат накардаанд. Мисол, ду ё зиёда рафиқ дар роҳ ноҳост бо касе китф ба китф зада ҷанҷолро оғоз мекунанд, ки онҳо дар якҷоягӣ шахси дигарро лату кӯб намуда, ба саломатии ўзарари вазнин мерасонанд. Дар чунин ҳолат муҳим нест, ки ин ҷароҳатҳоро қадоме аз ҳамиҷроқунандагон расонида бошанд (масалан, яке муқобилияти ҷабрдида бартараф карда, ба ўзимонияти ҳудмуҳофизаткуниро намедиҳад, дигаре бошад ба ҷабрдида ҷароҳати ҷисмонӣ мерасонад). Қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ дар ҳолате низ аз ҷониби гурӯҳи шахсон содиршуда ҳисобида мешавад, ки агар дар ҷараёни аз ҷониби як шаҳс содир намудани ҳаракатҳо, ки ба қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ равона шудаанд, ба ўзбоғ мақсад шахси дигар (шахсони дигар) ҳамроҳ шуда бошад.

Расонидани зарари вазнин ба саломатӣ бо маслиҳати пешакӣ аз ҷониби гурӯҳи шахсон содиршуда эътироф мешавад, агар дар он шахсоне иштирок карда бошанд, ки дар хусуси якҷоя расонидани зарари вазнин ба саломатии шахси дигар пешакӣ маслиҳат кардаанд.

Ҳамзамон, дар баробари ҳамиҷроқунандагон, дигар иштирокчиёни ҷиноят метавонанд ба сифати ташкилкунандагон, таҳриккунандагон ё ёрдамчиёни расонидани зарари вазнин ба са-

ломатй баромад кунанд ва харакатҳои онҳо бо қисмҳои даҳлдори моддаи 36 ва банди «ж» қисми 2 моддаи 110 КҶ ҶТ бандубаст карда мешавад.

Қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ дар ҷараёни бетартибиҳои оммавӣ дар банди «з» қисми 2 моддаи 110 КҶ ҶТ ҳамчун ҳолати вазнинкунандай ҷазо пешбинӣ гардидааст.

Бетартибиҳои оммавӣ – ин аз ҷониби гурӯҳи қалони одамон (тӯда) содир намудани таҷовуз ба амнияти ҷамъиятӣ, ки бо зӯрварӣ нисбат ба шахсият, ҳаробкорӣ, сӯхтор, несту нобуд ё вайрон қардани молу мулк, истифодаи силоҳи оташфишон, моддаҳои тарканда, воситаҳои таркиш ё моддаҳои оташзананда алоқаманд аст, инҷунин муқобилият нишон додан ба ҳокимият, ки бо истифодаи силоҳ ё дигар предметҳои ба сифати силоҳ истифодашаванд содир шудааст, фаҳмида мешавад.

Қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ бо нияти гаразнок ё бо кирояи зарҳаридон дар банди «и» қисми 2 моддаи 110 КҶ ҶТ ҳамчун ҳолати вазнинкунандай ҷазо пешбинӣ шудааст.

Бо банди «и» қисми 2 моддаи 110 КҶ ҶТ (расонидани зарари вазнин ба саломатӣ бо нияти гаразнок) бояд расонидани зарари вазнин ба саломатие бандубаст карда шавад, ки бо мақсади ба даст овардани манфиати моддӣ барои гунахгор ё шахсони дигар (маблағ, молу мулк ё ҳуқуқи ба даст овардани он, ҳуқуқ ба манзил ва гайра) ё халос шудан аз ҳарочотҳои моддӣ (баргардонидани молу мулк, қарз, ҳакқи хизматрасонӣ, иҷрои уҳдадориҳои молумулкӣ, пардоҳти алимент ва гайра) содир шуда бошад.

Ҳамчунин, расонидани зарари вазнин ба саломатӣ бо кирояи зарҳаридон кирдоре бандубаст карда мешавад, ки бо гирифтани мукофоти моддӣ ё дигар мукофот аз ҷониби иҷроқунанда алоқаманд бошад. Иҷроқунанда мумкин аст бе гирифтани мукофоти моддӣ ё дигар мукофот, ба саломатии шахси дигар зарари вазнин расонад. Мисол, иҷроқунанда хеши наздик ё рафиқи наздики шахсе, ки мақсади расонидани зарари вазнин ба саломатии ҷабрдидаро дорад, бе ваъдаи мукофот чунин чиноятро содир мекунад.

Қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ бо ҳиссияти авбошона дар банди «к» қисми 2 моддаи 110 КҶ ҶТ ҳамчун ҳолати вазнинкунандай ҷазо пешбинӣ шудааст.

Авбошӣ дар диспозитсияи моддаи 237 КҶ ҶТ баён карда шудааст. Бо банди «к» қисми 2 моддаи 110 КҶ ҶТ бояд зарари вазнин ба саломатие бандубаст карда шавад, ки дар заминай бехурмации ошкоро нисбат ба ҷамъият ва меъёрҳои умумиқабулкардаи

ахлоқӣ содир шуда, рафтори гунаҳгор таҳди迪 ошкоро ба тартиботи ҷамъиятӣ буда, бо роҳи ҳоҳиши ҳудро ба атрофиён муқобил гузоштан, намоиш додани муносабати бехурматона ба онҳо, алоқаманд мебошад. Мисол, қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатии шаҳси барои гунаҳгор ношинос ва ё бо сабабҳои ночиз, ки ҳамчун баҳона истифода бурда мешавад.

Дар чунин намуди расонидани зарари вазнин ба саломатӣ мавқеи асосиро ангезаи авбошӣ ташкил медиҳад. Б.С. Волков зикр менамояд, ки ҳамчун ангезаи авбошӣ нисбат ба ҷамъият нишон додани бераҳмӣ, диловариву нотарсӣ, кувваву маҳорати ҳудро намоиш додан, ҳудро дар муқобили ҷомеа ва одамон гузоштан ва ба онҳо бехурматии ошкоро намояд⁸⁸. Н.И. Коржанский зикр менамояд, ки ангезаи авбошӣ ин ӯзниш ба ҳуднишондӣ, хештагарой, ахлоқи паст, ҳудписандӣ, ки дар якҷоягӣ ваҳшигиро ифода мекунанд, эътироф мешавад⁸⁹.

Вобаста ба талаботи банди 16 Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҷрибаи судӣ оид ба парвандахои марбут ба одамкушӣ» таҳти № 21 аз 26-уми июни соли 2006, агар шаҳси гунаҳгор ба ғайр аз қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ бо ҳиссиёти авбошона дигар ҳаракатҳои қасданаи дағалона, вайрон кардани тартиботи ҷамъиятӣ, ки дар беэҳтиромӣ нисбат ба ҷамъият ифода ёфта, бо зӯроварӣ ба шаҳрвандон ё таҳди迪 истифодай он, ҳамчунин несту нобуд ё вайрон кардани молу мулки ғайр алоқамандбударо содир карда бошад, кирдори ӯ бо банди «к» қисми 2 моддаи 110 КҔ ҏТ ва қисми даҳлдори моддаи 237 Кодекси мазкур бандубаст карда мешавад. Ҳамин тавр, санаи 16 майи соли 2016 соати 21:30 барадарон С. ва Н. бо барадарон Д. ва Ш. дар дохили маркази хизматрасонии интернетӣ қарор доштанашон, ба бозии компьютерии «Контр Страйк» машғул мешаванд. Ҳангоми бозии зикргардида, Р. нисбати маъмурияти маркази интернетӣ Ш. суханҳои пастзандаи шаъну шараф аз қабили «Кампир» иброз намудааст, ки дар натиҷа байни онҳо муноқиша ба миён омадааст. Баъдан, Ш. бо дasti росташ ба қисмати рӯйи Р. як зарба мезанад. Ин ҳолатро барадараш С. дида, ба авбошии ӯ ҳамроҳ шуда, бо мушту лағат Ш. ва Д.-ро лату кӯб намуда, нисбати онҳо дашномҳои таҳқиромез иброз карда, тартиботи ҷамъиятиро 10-15 дақиқа дағалона вайрон намудаанд. Кирдори авбошонаашро давом дода, Р. аз болои мизи маъмурияти маркази хизматрасонии интернетӣ кордро

⁸⁸ Волков Б.С. Мотив и квалификация преступлений. М., 1968. С. 74.

⁸⁹ Коржанский Н.И. Квалификация хулиганства. Волгоград, 1989. С. 7.

дарёфт намуда, бо мақсади қасдан расонидани заари вазнин ба саломатӣ, ки барои ҳаёти инсон ҳавфнок мебошад, бо корди дар дасташбуда ба тарафи рости қафаси синаи Д. як зарба мезанад. Мувофиқи хulosai Маркази чумхуриявии экспертизай тиббӣ – судии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Чумхурии Тоҷикистон таҳти № 4893 аз 08.07.2016 Д. ҷароҳати ҷисмонӣ ба монанди заҳми ҳалидаю буридаи гузарандай қафаси сина аз рост, гемопневматоракс аз рост, ҳунравии дарунию берунӣ, осеби пӯшидаи косахона ва майнаи сар, ларзиши майнаи сар, ҳуносом ва ҳунрезиш бардоштааст, ки он ба заари вазнини саломатӣ мансуб мебошад. Мувофиқи хulosai Маркази чумхуриявии экспертизай тиббӣ – судии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Чумхурии Тоҷикистон таҳти № 4891 аз 08.07.2016 Ш. ҷароҳати ҷисмонӣ ба монанди шикасти гарданаки миёнапанҷаи ангушти дуюми дасти ҷаҳ, ки он ба заари миёнаи саломатӣ мансуб мебошад, бардоштааст. Суди ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе кирдори шаҳрванд Р. бо қисми 3 банди «а» моддаи 237 ва қисми 2 банди «к» моддаи 110 КЧ ҶТ бандубаст намуда, дар асоси қисми 3 моддаи 67 КЧ ҶТ бо роҳи қисман зам намудани ҷазои таъйиншуда аз рӯйи маҷмӯи ҷиноятҳо, ҷазо таъйин намудааст⁹⁰.

Барои дуруст фарқ намудани қасдан расонидани заари вазнин ба саломатӣ бо ҳиссии авбошона содиршуда, аз қасдан расонидани заари вазнин ба саломатие, ки дар вақти муноқиша ва занозаний содир шудааст, бояд муайян намуд, ки ташабbusкори ин кирдорҳо кӣ буд, оё муноқиша аз тарафи гунахгор чун баҳона барои содир намудани ин қасд ташкил нашуда бошад. Агар, муноқишаю занозаниро ҷабрдида оғоз карда бошад, инчунин дар ҳолатҳое, ки сабаби муноқиша ҳаракатҳои ғайриқонунии вай гаштааст, гунахгор барои қасдан расонидани заари вазнин ба саломатӣ аз ҳиссии авбошӣ ба ҷавобгарӣ қашидӣ намешавад.

Қасдан расонидани заари вазнин ба саломатӣ бо мақсади рӯйпӯши намудани ҷинояти дигар ё осон кардани содир намудани он, инчунин марбут бо таҷовуз ба номус ё кирдори зӯроварии дорои ҳусусияти шаҳвонӣ дар банди «л» қисми 2 моддаи 110 КЧ ҶТ ҳамчун ҳолати вазнинкунандай ҷазо пешбинӣ шудаанд. Дар ин банд се ҳолати мустақили вазнинкунандай қасдан расонидани заари вазнин ба саломатӣ пешбинӣ карда шудаанд:

⁹⁰ Бойгонии суди ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе // Парвандаи ҷиноятӣ № 1-300/16.

1. Қасдан расонидани заари вазнин ба саломатӣ бо нияти рӯйпӯш намудани чинояти дигар;

2. Қасдан расонидани заари вазнин ба саломатӣ бо нияти осон кардани содир намудани чинояти дигар;

2. Қасдан расонидани заари вазнин ба саломатӣ марбут бо таҷовуз ба номус ё кирдори зӯроварии дорои хусусияти шаҳвонӣ.

Қасдан расонидани заари вазнин ба саломатӣ бо мақсади рӯйпӯш намудани чинояти дигар дар он ҳолат ҷой дошта метавонад, ки шахс бо мақсади рӯйпӯш намудани чинояти содирнаму-дааш ин кирдорро содир мекунад.

Расонидани заари вазнин ба саломатии шахси дигар бо мақсади осон намудани содир кардани чинояти дигар – то содир намудани чинояти дигар ба амал бароварда мешавад. Мисол, Ҷ. бо мақсади дуздии пӯшокаҳои ҷармин ба назди анбор омад. Дар наздикӣ он як нафар нишаста буд: шахси бе хонаву дар. Ӯ барои Ҷ. монеа ҳисоб мешуд. Ҷ. ба назди ин шахси бехона рафта таклиф намуд, ки аз ин ҷо равад ва кордру гирифта ба шиками ӯ зад, ки аз заҳми он заари вазнин ба саломатӣ бардошт. Ҷ. ба назди анбор рафта корашро давом дод.

Зери мағхуми расонидани заари вазнин ба саломатӣ марбут ба таҷовуз ба номус ё кирдори зӯроварии дорои хусусияти шаҳвонӣ, заари вазнин ба саломатие фахмида мешавад, ки дар ҷараёни содир намудани чиноятҳои мазкур ё бо мақсади рӯйпӯш намудани онҳо, инчунин кирдоре, ки масалан, бо ангезаи қасос гирифтан аз шахсе, ки барои содир намудани ин чиноятҳо муқобили-ят нишон додааст, содир шуда бошад. Бо дарназардошти он, ки дар чунин ҳолат ду чинояти мустақил содир мешавад, кирдор бояд бо банди «л» қисми 2 моддаи 110 КҔ ҔТ ва вобаста аз ҳолатҳои мушаҳҳаси кор, инчунин бо қисмҳои даҳлдори моддаҳои 138 (таҷовуз ба номус) ё 139 КҔ ҔТ (харакати зӯроварии дорои хусусияти шаҳвонӣ) бандубаст карда мешавад.

Таҷовуз ба номус – алоқаи чинсӣ бо истифодаи зӯроварӣ ё таҳдиди истифодаи он нисбати зан ё нисбати дигар шаҳсони ба ӯ наздик ё бо истифода аз вазъияти очизонаи зан, эътироф мешавад.

Ҳаракати зӯроварии дорои хусусияти шаҳвонӣ – бачабозӣ, ҷимои зан бо зан (лесбиянство) ё дигар ҳаракати дорои хусусияти шаҳвонӣ дошта, ки бо истифодаи зӯроварӣ ё таҳдиди истифодаи он нисбати ҷабрдида ё дигар шаҳсони ба ӯ наздик ё истифодаи вазъияти очизонаи ҷабрдида анҷом дода шудааст, эътироф мешавад.

Қасдан расонидани заари вазнин ба саломатӣ бо сабаби нафрат ё хусумати миллӣ, најходӣ, динӣ, маҳалгароӣ ё интиқом дар банди «м» қисми 2 моддаи 110 КҶ ҶТ ҳамчун ҳолати вазнинкунандаи ҷазо пешбинӣ шудааст. Барои татбиқ намудани ин банд бояд ангезаи мушаххаси дар қонун нишондодашуда (бо сабаби нафрат ё хусумати миллӣ, најходӣ, динӣ, маҳалгароӣ ё интиқом) муайян карда шавад. Ин ангеза метавонад дар якҷоягӣ бо дигар асосҳо (қасд, ғараз, аз ҳиссиёти авбоӣ) ба миён ояд, vale дар байнин онҳо ангезаи мазкур бояд бартарӣ дошта бошад.

Чунин намуди расонидани заари вазнин ба саломатӣ дуобъекта ба ҳисоб меравад. Ин ҷиноят ҳам ба ҳаёти шахс ва ҳам ба принсипи конституционии баробарии ҳама новобаста аз миллат, најод, маҳалли истиқомат ва интиҳоби дин таҷовуз мекунад.

Дар ин маврид, ангезаи бартаридошта мумкин аст дар ҳолатҳои зерин зоҳир шавад: кӯшиши гунахгор барои зарар расонидан ба ҷабрдида вобаста ба муносибати миллӣ, најходӣ ё маҳалли зисташ ё ин ки мансубияти диниаш ва ба ин васила паст задани обрӯ ва шаъну шарафи миллатҳо, најодҳо ё динҳои алоҳида, ифода гардад. Чунин ангеза метавонад дар қасос гирифтан аз ҷабрдида барои розӣ нашудани ўчиҳати дастгирӣ кардани табъизи (дискриминатсия) миллӣ ва динӣ.

Бо банди «м» қисми 2 моддаи 110 КҶ ҶТ, инчунин расонидани заари вазнин ба саломатие бандубаст карда мешавад, ки аз рӯйи интиқоми хунӣ содир шудааст. Ин шакли расонидани заари вазнин ба саломатӣ, асосан бо баҳонаи интиқом гирифтан аз шахс, аҳли оила ё авлоди ў барои ҳақиқатан ё машозан хафа кардани гунахгор ё аҳли оилаи ў, содир карда мешавад.

Ангезаи чунин ҷиноят ин қасос, интиқоми хунӣ мебошад.

Қасдан расонидани заари вазнин ба саломатӣ бо мақсади истифодаи аъзои бадан ё бофтаҳои ҷабрдида дар банди «н» қисми 2 моддаи 110 КҶ ҶТ ҳамчун ҳолати вазнинкунандаи ҷазо пешбинӣ шудааст.

Васеъ шудани имконияти соҳаи тиб оид ба аз як шахс ба шахси дигар гузаронидани аъзои бадан ё бофтаҳо (пайвандсозӣ) барои ба даст овардани маводи донорӣ, талаботро ба миён овардааст. Ин ҳолатҳо метавонанд ба күштор ҷиҳати ба даст овардани аъзои бадан ё бофтаҳо барои истифода дар пайвандсозӣ оварда расонанд.

Ангезаи содир намудани ин ҷиноят ҳусусияти ғаразнокиро дорад (дар чунин ҳолатҳо кирдор бояд дар маҷмӯӣ бо бандҳои «и, н» қисми 2 моддаи 110 КҶ ҶТ бандубаст карда шавад), vale ин ҷо метавонанд дигар ангезаҳо низ бошанд (масалан, кӯшиши начот до-

дани ҳаёти наздикон аз ҳисоби дигарон, бомуваффакият гузаронидани чарроҳӣ ва ғайра).

Бояд ба назар гирифт, ки ин ҷиноят на танҳо бо мақсади истифодай аъзои бадан ё бофтаҳо, инчунин бо дигар мақсадҳо низ содир шуданаш мумкин аст (масалан, дар мавридиҳои одамхӯрӣ (каннибализм), садистӣ, ашёпарастии ҷинсӣ (половой фетишизм) ва ғайра). Истифодабарии аъзои бадан ё бофтаҳои одам бо мақсадҳои саноатӣ низ ҷой доштанаш мумкин аст. Дар ин маврид муҳимаш он аст, ки заарари вазнин ба саломатӣ бо мақсади истифодай аъзои бадан ё бофтаҳои ҷабрдида содир гардида, ҳусусиятҳои истифода бурдани он метавонад ҳархела бошанд.

Қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ тақроран ё аз ҷониби шахсони қаблан барои одамкуши махқумшууда содир гардида-аст, ба истиснои кирдорҳои пешбининамудаи моддаҳои 105, 106 ва 107 КҶ ҔТ дар банди «о» қисми 2 моддаи 110 КҶ ҔТ ҳамчун ҳолати вазнинкунандай ҷазо пешбинӣ шудааст.

Тибки талаботи моддаи 19 КҶ ҔТ қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ дар он ҳолат тақрорӣ эътироф мешавад, ки агар шахс дар вакти ғуногун қасдан ба саломатии ду ё зиёда шахсони дигар зарари вазнин расонад. Чунин тақрорӣ дар илми ҳукуқи ҷиноятӣ ҳамчун тақрории соғ эътироф мегардад.

Агар шахс қабл аз содир намудани қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатии шахс, шахси дигарро қасдан аз ҳаёт маҳрум сохта бошад ва барои ин ҷинояташ бо моддаи 104 КҶ ҔТ маҳқум гардида бошад, кирдори ўтибки банди «о» қисми 2 моддаи 110 КҶ ҔТ бандубаст карда мешавад. Қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин маврид чунин намудҳои одамкуширо истисно намудааст:

- кӯдаки навзоди худро куштани модар (моддаи 105 КҶ ҔТ);
- одамкуши дар ҳолати ҳаяҷони саҳти рӯҳӣ (моддаи 106 КҶ ҔТ);
- одамкуши дар ҳолати аз ҳадди мудофиаи зарурӣ баромадан (моддаи 107 КҶ ҔТ).

Дар сурати мутобики қонун барҳам хӯрдан ё бардоштани додги судӣ барои ҷинояти пеш содиршуда, инчунин дар ҳолатҳои аз ҷавобгарӣ озод кардани шахс бо сабаби гузаштани муҳлати ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашидани кирдор бо банди «о» қисми 2 моддаи 110 КҶ ҔТ бандубаст карда намешавад.

Категорияи ҷинояти дар қисми 2 моддаи 110 КҶ ҔТ пешбинигардида вазнин эътироф мегардад: бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба

мухлати аз ҳашт то дувоздаҳ сол ва мусодираи молу мулк ё бидуни он ҷазо дода мешавад.

Дар қисми 3 моддаи 110 КҖ ҖТ 3 ҳолати маҳсусан вазнинку-нандаи қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ пешбинӣ гардидааст. Ҳамин тавр, мутобики қисми 3 моддаи 110 КҖ ҖТ, кирдорҳои пешбининамудаи қисмҳои якум ё дуюми ҳамин модда, агар онҳо:

- а) аз ҷониби гурӯҳи муташаккил содир гардида бошанд;
- б) дар ҳолати ретсидиви хавфнок содир гардида бошанд;
- в) аз беэҳтиёти боиси фавти ҷабрдида гардида бошанд.

Аз ҷониби гурӯҳи муташаккил содир гардидаи қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ – банди “а” қисми 3 моддаи 110 КҖ ҖТ. Гурӯҳи мутташаккили ин гурӯҳ иборат аз ду ё зиёда шахсон аст, ки онҳоро қасди содир намудани як ё якчанд ҷиноят муттаҳид кардааст, чун қоида ин гурӯҳ ҷиноятро ҳаматарафа ба нақша гирифта, олоти расонидани зарари вазнин ба саломатиро пешакӣ тайёр намуда, нақшаҳоро дар байнӣ иштирокчиёни гурӯҳ тақсим менамоянд. Аз ин рӯ, ҳангоми расонидани зарари вазнин ба саломатӣ аз ҷониби гурӯҳи муташаккил содиршуда дониста, ҳаракати ҳамаи иштирокчиёни ҷиноятро новобаста аз нақши он дар ҷиноят, бояд ҳамчун ҳамиҷроқунандагон бе нишон додани моддаи 36 КҖ ҖТ бандубаст намуд.

Дар ҳолати ретсидиви хавфнок содир гардидаи қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ – банди “б” қисми 3 моддаи 110 КҖ ҖТ. Дар ҷонин ҳолат бояд талаботи қисми 2 моддаи 21 КҖ ҖТ ба инобат гирифта шавад.

Мутобики қисми 2 моддаи 21 КҖ ҖТ ретсидиви ҷиноят дар ҳолатҳои зерин хавфнок дониста мешавад:

- а) дар ҳолати содир намудани ҷинояти вазнин, агар ин шахс қаблан на камтар аз ду маротиба барои қасдан содир намудани ҷиноятаҳои дараҷаи миёна бо маҳрум сохтан аз озодӣ маҳқум шуда бошад;
- б) дар ҳолати содир намудани ҷинояти вазнин, агар шахс қаблан барои содир намудани ҷинояти вазнин ё маҳсусан вазнин ба маҳрум сохтан аз озодӣ маҳқум шуда бошад;

в) дар ҳолати содир намудани ҷинояти маҳсусан вазнин, агар ин шахс қаблан барои содир намудани ҷинояти вазнин ба маҳрум сохтан аз озодӣ маҳқум шуда бошад.

Қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ, ки аз беэҳтиёти боиси фавти ҷабрдида гардида бошад, тибқи банди “в” қисми 3 моддаи 110 КҖ ҖТ.

даи 110 КҶ ЧТ ҳамчун ҳаолати маҳсусан вазнинкунандай ҷазо эътироф карда мешавад.

Қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ, ки аз беэҳтиётий боиси фавти ҷабрдидааст, аз қасдан одам күштан (моддаи 104 КҶ ЧТ) пеш аз ҳама бо он фарқ мекунад, ки ҳангоми қасдан күштани одам гунаҳгор мақсади аз ҳаёт маҳрум сохтани одами дигарро дорад, аммо ҳангоми аз беэҳтиётий ба марг расонидан, гунаҳгор фақат мақсади расонидани зарари вазнин ба саломатиро дошт ва қасди күштани ҷабрдида надошт⁹¹, vale ба ин оқибат бепарвогӣ зоҳир менамояд. Мисол, Шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон Ш. моҳи феврали соли 2011 дар муҳочирати меҳнатӣ дар Федератсияи Россия қарор дошта, дар якҷоягӣ бо шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон Ф. ва Т. дар ноҳияи Светлоярски вилояти Волгоград муваққатан ҳамчун иҷоранишин истиқомат менамудаанд. Шоми 25 феврали соли 2011 дар манзили истиқоматиашон зимни тановули ҳӯроки шом Т. дар ҳузури Ш. ва Ф. маблагҳои пулии бо худ доштаашро шуморидааст, ки чамъ 100000 (сад ҳазор) рубли русиро ташкил додааст. Субҳи барвакти рӯзи 26 феврали соли 2011 таҳминан соати 06:00 Ф. аз хоб будани ҳамроҳонаш истиғода намуда, аз чайби онҳо маблагҳои пулиро дар ҳаҷми 100000 рубли русӣ ва ду адад телефонҳои мобилиро пинҳонӣ тасарруф намуда, баромада меравад. Баъди дарёфт намудани Ф., ўро ба ҳуҷраи истиқоматиашон овардаанд. Соати 14:30 санаи 26 феврали соли 2011, Ш. бо иштироки бевоситай Р. бо сабаби тасарруфи пинҳонии маблагҳои пулии Т., бо Ф. муноқиша намуд. Бо мақсади расонидани зарари вазнин ба саломатии Т.. ба воситаи дасту пой ва тираки ошӣ (ҷӯби ҳамиртунуккунӣ) ба қисмҳои бадан, узвҳои ҳаётан муҳим, аз ҷумла мавзеи сари Ф. зарбаҳо зада, ба ўз зарари вазнин ба саломатӣ расонидаанд. Дар натиҷа, ҷабрдида Ф. аз ҷароҳатҳои вазнини бардоштааш санаи 27 феврали соли 2011 соати 09:00 пагоҳӣ дар ҷойи ҳодиса ба ҳалокат расидааст. Бо дарназардошти қисми 1 моддаи 15 КҶ ЧТ суди ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе кирдори Ш. бо қисми 3 банди «в» моддаи 110 КҶ ЧТ – қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ, ки аз беэҳтиётий боиси фавти ҷабрдида гардидааст, бандубаст намуд⁹².

Таркиби ин ҷиноят мураккаб буда, аз ду объект иборат мебошад ва бо ду шакли гуноҳ содир карда мешавад.

⁹¹ Ниг.: Тафсир ба КҶ ЧТ // Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 251.

⁹² Бойгонии суди ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе // Ҷилди 4 Парвандаи ҷиноятии № 1-92/16.

Объекти бевоситай асосиаш – саломатӣ. Объекти бевоситай иловагиаш – ҳаёт.

Тарафи субъективӣ: нисбат ба кирдор – қасд; нисбат ба оқибат – беэҳтиётий.

Категорияи чинояти дар қисми 3 моддаи 110 КҔ ҔТ пешбинигардида маҳсусан вазнин эътироф мешавад: бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз дувоздаҳ то понздаҳ сол ва мусодираи молу мулк ҷазо дода мешавад.

Ҳамин тавр, аз ҳама намудҳои чиноятҳо ба муқобили саломатӣ, қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ бо ҳолатҳои вазнинкунандა ва маҳсусан вазнинкунандა ба ҷамъият ҳавфнокиашон баландтар мебошанд, ки аз тавсифи қисми 2 ва 3 моддаи 110 КҔ ҔТ муайян гардид.

Қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ

Қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ дар моддаи 111 КҔ ҔТ ҳамчун чиноят пешбинӣ гардидааст. Ин модда аз 2 қисм иборат мебошад.

Ҳамин тавр, қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ, ки барои ҳаёт ҳавфнок набуда ва оқибатҳои дар моддаи 110 КҔ ҔТ пешбинишударо ба миён наовардааст, vale боиси ҳаробшавии тӯлонии саломатӣ ё ба таври устувору назаррас аз даст додани камтар аз сеяки қобилияти умумии меҳнатӣ шудааст. Аз муқаррароти моддаи 111 КҔ ҔТ бар меояд, ки диспозитсияи он ҳавола-лакунанд ба ҳисоб меравад, зеро қонунгузор барои пурра муайян кардани аломатҳои чунин чиноят ба моддаи 110 КҔ ҔТ ҳавола мекунад, яъне он вақт зарари миёна ба саломатӣ расонидашуда эътироф мешавад, ки агар «оқибатҳои дар моддаи 110 КҔ ҔТ пешбинишударо ба миён наоварда бошад».

Объекти бевоситай қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ – ин саломатии ҷабрдида ҳамчун муносибати ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшаванд ба ҳисоб меравад.

Тарафи объективии қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ аз се нишона иборат мебошад:

- 1) Кирдор дар шакли ҳаракат ё беҳаракатӣ, ки барои расонидани зарари миёна ба саломатии шахси дигар равона карда шудаанд;
- 2) Оқибат дар намуди зарари миёна ба саломатӣ;
- 3) Робитаи сабабии байни кирдор ва оқибати чунин чиноят.

Фарқияти аввалиндарачаи зарари миёна ба саломатӣ аз зарари вазнин ба саломатӣ дар он аст, ки оқибатҳои аз кирдорхое, ки аз зарари миёна ба саломатӣ ба вүкӯъ меоянд ба *ҳаёти шахс ҳавфнок намебошанд*. Агар аз кирдори шахс оқибатхое ба миён оянд, ки ба ҳаёти шахси дигар ҳавфнок мебошанд, пас он мутобики моддаи 110 КҖ ҖТ бандубаст карда мешавад.

Дар зери *оқибатҳои дар моддаи 110 КҖ ҖТ пешбинишударо ба миён наовардан* қонунгузор чунин оқибатҳоро дар назар дорад, ки бояд инҳо ба миён наоянд: нобино шудан; гунг шудан; кар шудан; талаф додани ягон узви бадан ё аз кор мондани ин узв; қатъ гардидани ҳомиладорӣ; бадсуратии ислоҳонпазири рӯй; боиси ҳаробашавии зиёди саломатӣ марбут бо аз даст додани на камтар аз сеяки қобилияти умумии меҳнатӣ гардидаст ё гунахгор баръало медонист, ки он боиси пурра аз даст додани қобилияти меҳнатии касбӣ мегардад; ба бемории рӯҳӣ гирифттор шудан; ба бемории нашъамандӣ ва ё токсикомания гирифттор шудан. Агар аз кирдори шахс яке аз чунин оқибатҳо ба миён оянд, пас он мутобики моддаи 110 КҖ ҖТ бандубаст карда мешавад.

Боиси ҳаробашавии тӯлонии саломатӣ чунин маъно дорад, ки дар ҳолати зарар ба саломатӣ, ҷабрдида қобилияти меҳнатиашро зиёда аз се ҳафта гум мекунад ва ин баробар аст ба зиёда аз 21 рӯз⁹³. Мисол, Қ. (шавҳар) ва Ҷ. (зан) оғоз аз моҳи апрели соли 2009 бо расмӣ гардонидани акди никоҳ зану шавҳари қонунӣ гардида, тӯли ҳамзистии якҷоя соҳиби се фарзанд гардидаанд. Муддати ҳафт моҳи охир аз дехаи истиқоматиашон ба шаҳри Душанбе кӯчида дар ҳавлие, ки падарарӯс барои истиқомат барои духтараш ва домодаш пешниҳод кардааст, истиқомат мекунанд. Санаи 02 январи соли 2015 Қ. соати 17:00 дар ҷойи зисташ воқеъ дар шаҳри Душанбе қарор дошта, бо баҳонаи аз хонаи падарааш дер бар гаштан мочаро намуда, ҳамсарапро қасдан лату кӯб мекунад, ки дар натиҷа Ҷ. ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта ба беморхона муроҷиат мекунад. Мувофиқи хуносай Маркази ҷумҳурийвии экспертизаи тиббӣ – судии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти № 336 аз 15.01.2015 ҷароҳатҳои бардоштаи Ҷ. дар намуди шикасти пӯшидаи устухони ҷоги поён аз рост, шикасти пӯшидаи устухони бинӣ бе бечошавии устухонпораҳо, ҳарошаҳо дар мавқеи гардан, мавзеи пушти дастпанҷаи дasti рост ва хуномусҳо буда, бо аломати ба ҳаробашавии тӯлонии саломатӣ – зиёда

⁹³ Ниг.: Ҳамон ҷо. С. 252.; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный). 2-е издание, исправленное, переработанное и дополненное / Под ред. А.И. Чучаева. М., 2010. С. 198.

аз 21 рӯз оварда расонидан, мансуб ба зарари миёна ба саломатӣ мебошад. Суди ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе кирдо-ри К. бо қисми 1 моддаи 111 КҶ ҶТ бандубаст намуд⁹⁴.

Дар зери ба таври устувору назаррас аз даст додани камтар аз сеяки қобилияти умумии меҳнатӣ чунин фаҳмида мешавад, ки дар натиҷаи зарари миёна ба саломатӣ, ҷабрдида аз 10% то 30% (30% низ дохил мешавад) қобилияти умумии меҳнатии худро гум мекунад. Мисол, аз даст додани ягон ангӯшти даст ё пой⁹⁵, шикастан ва ё кафидини устухонҳои майдо⁹⁶ ва ғайра.

Тарафи субъективии зарари миёна ба саломатиро гуноҳ ҳам дар шакли қасди бевосита ва ҳам дар шакли қасди бавосита ташкил медиҳад.

Субъекти чинояти қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ – шахси воқеии мукаллафе ба ҳисоб меравад, ки дар вакти содир намудани зарари миёна ба саломатӣ ба синни 14 – солагӣ расидааст.

Категорияи чинояти дар қисми 1 моддаи 111 КҶ ҶТ пешбинигардида начандон вазнин эътироф мешавад, зоро барои он дар санксияи ҳамин модда чунин ҷазо пешбинӣ гардидааст: бо корҳои ислоҳӣ ба муҳлати то ду сол ё маҳрум соҳтан аз озодӣ ба муҳлати то ду сол. Намуди санксия алтернативӣ аст, зоро барои расонидани зарари миёна ба саломатӣ ду ҷазоро пешниҳод мекунад.

Дар қисми 2 моддаи 111 КҶ ҶТ ҳафт ҳолати вазнинкунандай ҷазо барои расонидани зарари миёна ба саломатӣ пешбинӣ гардидаанд:

- а) нисбати ду ё зиёда шахсон;
- б) нисбати шахс ё наздикони ўвобаста бо фаъолияти хизматӣ ё қарзи ҷамъиятиро иҷро намудани ў;
- в) аз ҷониби гурӯҳи шахсон ё гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ;
- г) бо бераҳмии маҳсус;
- д) дар ҷараёни бетартибиҳои оммавӣ;
- е) бо сабаби нафрат ё ҳусумати миллӣ, нажодӣ, динӣ, маҳалга-роӣ ё интиқом;

⁹⁴ Бойгонии суди ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе // Парвандаи ҷиноятии № 1-72/15.

⁹⁵ Ниг.: Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник для вузов / Под общей редакцией д.ю.н., Н.Г. Кадникова. М.: Книжный мир. 2007. С. 348.

⁹⁶ Ниг.: Уголовное право. Особенная часть. Учебник для вузов. Отв. ред.: д.ю.н. И.Я. Козаченко, д.ю.н. З.А. Незнамова, к.ю.н. Г.П. Новоселова. М.: «ИНФРА». М. – НОРМА, 1998. С. 82.

ж) такроран ё аз чониби шахси қаблан содирнамудаи чинояти қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ ё одамкуши пешбининамудаи моддаҳоии 104 ва 110 КҔ ҔТ содир гардидааст.

Бандубости ҳолатҳои дар қисми 2 моддаи 111 КҔ ҔТ пешбинигардида бо муқаррароти ҳолатҳои вазнинкунандай моддаи 110 КҔ ҔТ айнан мебошанд ва танҳо оқибати ин намуди чиноят дар зарари миёна ба саломатӣ ифода мегардад.

Категорияи чинояти дар қисми 2 моддаи 111 КҔ ҔТ пешбинигардида дараҷаи миёна эътироф мешавад, зоро барои он дар санксияи ҳамин модда чунин ҷазо пешбинӣ гардидааст: “бо маҳрум соҳтан аз озодӣ ба муҳлати аз ду то панҷ сол”. Намуди санксия нисбатан муайян аст, зоро қонунгузор барои расонидани зарари миёна ба саломатӣ як намуди ҷазоро пешбинӣ мекунад.

Қасдан расонидани зарари сабук ба саломатӣ

Чавобгарии чиноятӣ барои қасдан расонидани зарари сабук ба саломатӣ дар моддаи 112 КҔ ҔТ пешбинӣ гардидааст.

Дар натиҷаи расонидани зарари сабук ба саломатии ҷабрдида, саломатии ҷабрдида ба муҳлати кӯтоҳ ҳароб мешавад ё андаке ба таври устувор қобилияти меҳнатиашро аз даст медиҳад.

Объекти бевоситаи қасдан расонидани зарари сабук ба саломатӣ – ин саломатии ҷабрдида ҳамчун муносабати ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ хифзшаванда ба ҳисоб меравад.

Тарафи объективии чунин чиноят дар кирдори зиддиҳуқуқие ифода мегардад, ки ба саломатии шахси дигар зарари сабук мерасонад ва он дорои се нишона мебошад:

1) Кирдор дар шакли ҳаракат ё беҳаракатӣ, ки барои расонидани зарари сабук ба саломатии шахси дигар равона карда шудаанд;

2) Оқибат дар намуди зарари сабук ба саломатӣ;

3) Робитай сабабии байни кирдор ва оқибати чунин чиноят.

Боиси ба муҳлати кӯтоҳ ҳароб шудани саломатӣ чунин маъно дорад, ки дар натиҷаи расонидани зарар ба саломатӣ, ҷабрдида қобилияти меҳнатиашро ба муҳлати камтар аз се ҳафта, яъне камтар аз 21 рӯз (21-ум рӯз низ доҳил мешавад⁹⁷) аз даст медиҳад.

Андаке ба таври устувор аз даст додани қобилияти меҳнатӣ чунин фахмида мешавад, ки дар натиҷаи расонидани зарар ба са-

⁹⁷ Маҷмӯаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи экспертизаи тиббӣ – судӣ ва тартиби дастурии ташкил ва гузаронидани экспертизаи тиббӣ – судӣ дар муасисаҳои давлатии тиббӣ судии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 2014. С. 191.

ломатӣ, ҷабрдида қобилияти меҳнатиашро ба андозаи то 10% гум мекунад.

Маҳз аз рӯйи оқибатҳои бавуқӯомада зарари вазнин, миёна ва сабук ба саломатӣ, ки аз рӯйи хулосаи экспертизаи тиббӣ – судӣ муайян карда мешавад, аз ҳамдигар фарқ карда мешаванд. Мисол, С. санаи 29 ноябрри соли 2015 соати 15:30 бо мақсади қасдан расонидани зарари сабук ба саломатӣ шаҳрванд Н., ки аз тагои ў. F. ба маблаги 20 сомонӣ қарздор буд ва дар муҳлати въядадодааш ин маблагро бар нагардонидааст, ба ҷойи беодами – кӯчаи Саҳбои шаҳри Душанбе бурда, бо истифода аз корди бо худ доштааш се маротиба ба нимаи рости қафаси сина, шонаи рост ва қисмати таҳтапушти ў зарба зада, аз ҷойи ҳодиса ғайб задааст. Дар натиҷа, Н. ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта, ба беморхонаи клиникии шаҳри № 5 рафта бистарӣ шудааст. Мувофиқи хулосаи кспертизаи тиббӣ – судии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти № 9431 аз 21 декабри соли 2015 ҷароҳатҳои бардоштаи шаҳрванд Н. дар намуди заҳмҳои ҳалидаву буридаи воридшавандай нимаи рости қафаси сина ва шонаи рост, ки ба дараҷаи зарари сабук ба саломатӣ мансуб мебошад. Суди ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе кирдори С. бо моддаи 112 КҔ ҔТ бандубаст намуд⁹⁸. Аз ҳаракатҳои С. маълум аст, ки оқибат дар намуди зарари миёна ё вазнин ба саломатӣ ва ҳатто марг фаро расиданаш аз имкон дур нест, аммо қасди ў барои расонидани зарари сабук ба саломатӣ равона гардидааст ва ҳатто эксперт дар хулосаи худ оқибатро дар намуди зарари сабук ба саломатӣ ишора намудааст.

Тарафи субъективии зарари сабук ба саломатиро гуноҳ ҳам дар шакли қасди бевосита ва ҳам қасди бавосита ташкил медиҳад. Агар, барои аз беэҳтиётӣ расонидани зарари вазнин ба саломатӣ (моддаи 118 КҔ ҔТ) ё барои аз беэҳтиётӣ расонидани зарари миёна ба саломатӣ (моддаи 119 КҔ ҔТ) ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷой дошта бошад, пас барои аз беэҳтиётӣ расонидани зарари сабук ба саломатӣ ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷой надорад.

Субъекти ҷинояти қасдан расонидани зарари сабук ба саломатӣ – шахси воқеии мукаллафе ба ҳисоб меравад, ки дар вакти содир намудани ин ҷиноят ба синни шонздаҳсолагӣ расидааст.

Категорияи ҷинояти дар моддаи 112 КҔ ҔТ пешбинигардида дараҷаи начандон вазнин эътироф мешавад, зоро барои он дар санкцияи ҳамин модда чунин ҷазо пешбинӣ гардидааст: бо корҳои ҳатмӣ ба муҳлати аз ҳаштод то яксаду шаст соат ё бо ҷарима ба ан-

⁹⁸ Бойгонии суди ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе // Парвандаи ҷиноятӣ № 1-39/16.

дозаи то сесад нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё корҳои ислоҳӣ ба муҳлати то ду сол ҷазо дода мешавад.

Қасдан расонидани зарар ба саломатӣ дар ҳолати ҳаяҷони саҳти рӯҳӣ

Ҷавобгарии чиноятӣ барои қасдан расонидани зарари вазнин ё миёна ба саломатӣ дар ҳолати ҳаяҷони саҳти рӯҳӣ дар моддаи 113 КҔ ҔТ пешбинӣ гардидааст. Ин модда аз 2 қисм иборат мебошад. Дар қисми 1-уми ин модда ҷавобгарии чиноятӣ барои қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ дар ҳолати ҳаяҷони саҳти рӯҳӣ ва дар қисми 2-уми он барои қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ дар ҳолати ҳаяҷони саҳти рӯҳӣ муқаррар карда шудааст.

Дар Қисми маҳсуси КҔ ҔТ 2 таркиби чиноятҳо муайян гардидаанд, ки дар ҳолати ҳаяҷони саҳти рӯҳӣ содир карда мешаванд: яке одамкушӣ дар ҳолати ҳаяҷони саҳти рӯҳӣ (моддаи 106 КҔ ҔТ) ва дигараши қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ дар ҳолати ҳаяҷони саҳти рӯҳӣ (моддаи 113 КҔ ҔТ).

Чунин намуди расонидани зарар ба саломатӣ ҳамчун ҳолати сабуккунандай ҷазо эътироф мешавад. Барои он ҳолати сабуккунандай эътироф карда шудааст, ки сабаби чунин кирдор зӯроварӣ, таҳқир ё дашноми қабех ё рафтори дигари зиддиҳуқуқӣ ё бадаҳлоқонаи ҷабрдида, инчунин дар ҳолати давомдори ҳаробкунандай асад бо сабаби рафтори мунтазами гайриқонунӣ ё рафтори бадаҳлоқонаи худи ҷабрдида ба ҳисоб меравад. Ҳамчунин, шаҳс дар вакти расонидани зарари миёна ё вазнин ба саломатӣ дар ҳолати муқаррарии рӯҳӣ карор надорад.

Нишонаҳои зарари миёна ба саломатӣ ва зарари вазнин ба саломатӣ дар тавсифи моддаҳои 110 ва 111 КҔ ҔТ баррасӣ гардидаанд.

Объекти бевоситаи қасдан расонидани зарари миёна (қисми 1) ва вазнин (қисми 2) ба саломатӣ дар ҳолати ҳаяҷони саҳти рӯҳӣ – ин саломатии ҷабрдида ҳамчун муносибати ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшаванда ба ҳисоб меравад.

Тарафи объективии чунин чиноятҳо дорои се нишона мебошанд:

- 1) Кирдор дар шакли ҳаракат, ки барои расонидани зарари миёна ва вазнин ба саломатии шаҳси дигар равона карда шудаанд;
- 2) Оқибат дар намуди зарари миёна ва ё вазнин ба саломатӣ;
- 3) Робитаи сабабии байнӣ кирдор ва оқибати чунин чиноятҳо.

Тарафи субъективии қасдан расонидани зарари миёна (қисми 1) ва вазнин (қисми 2) ба саломатӣ дар ҳолати ҳаяҷони сахти рӯҳӣ – гуноҳ дар шакли қасди ҳам бевосита ва ҳам бавосита ифода мегардад. Нишонаи ҳатмии тарафи субъективии ин ҷиноят ҳолати ҳаяҷони сахти рӯҳӣ (чунун), ки ногаҳон бо сабаби зӯроварӣ, таҳқир ё дашноми қабех ё рафтори дигари зиддиҳукуқӣ ё бадаҳлоқонаи ҷабрдида, инҷунин дар ҳолати давомдори ҳаробкунандаи асаб бо сабаби рафтори мунтазами ғайриқонунӣ ё рафтори бадаҳлоқонаи ҷабрдида ба вучуд омадааст, ба хисоб меравад.

Дар ин ҷиноят, шахси ба ҳолати ҳаяҷони сахти рӯҳӣ гирифторшуда қобилияти пурра идора намудани ҳолати рӯхии ҳудро аз даст медиҳад, ки ин дар муддати кӯтоҳ аз байн меравад, яъне баъди ба вуқӯъ омадани ҳолати ҳаяҷони сахти рӯҳӣ, муддати кӯтоҳ гузашта аз байн меравад ва шаҳс ба ҳолати муқаррарӣ бармегардад. Ҳатто, баъди ба ҳолати муқаррарӣ бар гаштанаш аз чунин амалхояш пушаймон гардиданаш мумкин аст. Ҳамин тавр, санаи 14 декабря соли 2014 С. муносибаташон бо З. вайрон гардида, онҳо қарор медиҳанд, ки бегоҳ ба боғи фарҳангии фароғатии “Дӯстии ҳалқҳо” рафта, муносибаташонро бо ҷанги як ба як муайян мекунанд. Тибқи маслиҳати ҳамдигар бо ҳамроҳии шариконашон таҳминан соати 19:00 ҳамон рӯз бо дашномҳои қабех ҷанги як ба якро дар макони маслиҳаткардаашон оғоз мекунанд. З. зада С. аз пой меафтонад ва ба болояш баромада, ба сару рӯйи ў бо муштонаш зада, нисбати С. ва наздиконаш дашномҳои қабех дода, суханҳои таҳқиромез гуфтааст. С. аз зӯрии З. раҳо ёфта натавониста, нисбати ҳуд суханони дурӯши таҳқиромезро шунида, ба ҳолати ҳаяҷони сахти рӯҳӣ афтода, аз кисааш корди тухфагиро (подарочный) гирифта, бо он якчанд зарба ба бадани З. зада ҳудро аз ў ҳалос мекунад. Ин ҳолатро дида, ҳамроҳонашон З. ба беморхона мебаранд. С. бошад, ба ШВҚД Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Фирдавсӣ омада, оид ба ҳодисаи бавуқӯъомада хабар медиҳад. Мувоғики хулосаи экспертизаи тиббӣ – судӣ таҳти № 9550 аз 18 декабря соли 2014 ба саломатии З. зарари вазнин расонида шудааст. Дар асоси хулосаи экспертизаи судӣ – психологӣ аз 06 марта соли 2015 С. ҳангоми бо корд заҳмӣ намудани ҷабрдида, З. дар ҳолати аффекти (ҳолати ҳаяҷони сахти рӯхии) физиологӣ қарор дошта, ҳангоми содир намудани ҷинояти мазкур метавонист ҳаракату амали ҳудро дарк ва идора намояд. Суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе

кирдори С. бо банди “а” кисми 3 моддаи 237 ва қисми 2 моддаи 113 КҶ ҔТ бандубаст намудааст⁹⁹.

Холати ҳаячони саҳти руҳӣ (ҷунун, аффект) дар қасдан расонидани заرار ба саломатӣ дар ҳолати ҳаячони саҳти руҳӣ ва умуман дар ҳама ҳолатҳо ба ду намуд ҷудо карда мешавад:

3. Ҕунуни патологӣ;
4. Ҕунуни физиологӣ.

Дар ҳолати чой доштани **ҷунуни патологӣ** шаҳс номукаллаф эътироф карда мешавад ва нисбати ў ҷораҳои маҷбурии дорои ҳусусияти тиббидошта таъйин карда мешавад.

Дар ҳолати **ҷунуни физиологӣ** содир намудани ҷиноят, шаҳс мукаллаф эътироф карда мешавад ва ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашда мешавад. Ҳолати сабуккунандагии ҷунуни физиологӣ дар он аст, ки ба ҷамъият ҳавғонкиаш камтар аст ва шаҳс дар ҳолати муқаррарии руҳӣ ин кирдорро содир намекард.

Чи тавре, ки муқаррар гардид, ҷунуни патологӣ ҷавобгарии ҷиноятиро истисно мекунад, зоро шаҳс ҳусусияти воқеӣ ва ҳавғонкии ҷамъиятии ҳаракат ё беҳаракатии ҳудро дарк ё онро идора карда наметавонист ва ба онҳо ҷавоб ҳам гуфта наметавонад.

Дар ҷунуни физиологӣ шаҳс мукаллаф эътироф мешавад. Дар фарқ аз ҷунуни патологӣ, ҷунуни физиологӣ шаҳс ҳусусияти воқеӣ ва ҳавғонкии ҷамъиятии ҳаракат ё беҳаракатии ҳудро дарк мекунад ё имконияти онро идора карданро доро буд. Ана барои ҳамин, қасдан расонидани заари миёна ва вазнин ба саломатӣ дар ҳолати ҷунуни физиологӣ ҷиноят эътироф мешавад.

Нишонаи ҳатмие, ки шаҳсро ба ҳолати ҳаячони саҳти руҳӣ оварда мерасонад, ин кирдори ғайриқонунии ҷабрдида ба ҳисоб меравад. Мисол, А. аз ҳиссиёти ҳасаду баҳилӣ ҳонаи Б. оташ мезанад. Агар кирдори А. дар Б. ҷунуни физиологиро пайдо намояду Б. ба А. заари вазнин ба саломатӣ расонад, суд метавонад кирдори Б. мутобики қисми 2 моддаи 113 КҶ ҔТ бандубаст намояд.

Ҕунун метавонад дар ҷинояти аз беэҳтиётӣ содиршуда низ ба вуқӯй ояд. Мисол, Д. қоиди ҳаракати роҳро вайрон намуда, кӯдакро бо автомашинааш пахш мекунад. Падари кӯдак ин ҳолро дида ба ҷунуни физиологӣ гирифтор мешавад ва ба саломатии ронанда Д. заари миёна ё вазнин мерасонад. Дар ҷунин ҳолат, суд бояд кирдори падари кӯдакро мутобики моддаи 113 КҶ ҔТ бандубаст намояд.

⁹⁹ Бойгонии суди нохияи Фирдавсии шаҳри Душанбе // Парвандаи ҷиноятии № 1 – 255/12.

Қонунгузор мұқаррар накардааст, ки кирдори қабрдида зидди қадом қонун равона карда шудааст ва бинобар ин, ба хулосае омадан мүмкін аст, ки барои вайрон кардани қонунгузории маъмурӣ (майдавбошӣ), қонунгузории маданӣ (қасдан саркашӣ намудан аз пардохти қарз) ва ғайра дар шахс ҳолати ҳаячони сахти руҳиро ба миён оварданаш мүмкін аст.

Ҳамин тавр, аз мұқаррароти моддаи 113 КҖ ҖТ бар меояд, ки ҷунун ҳусусияти ҷаҳл, ғазаб ва бадбиниро доро мебошад, на тарсро вагарна роҳи ҳимоя ва ё гурезро пеша мекард.

Субъекти қасдан расонидани зарари миёна (қисми 1) ва вазнин (қисми 2) ба саломатӣ дар ҳолати ҳаячони сахти руҳӣ – шахси воқеии мукаллафе эътироф карда мешавад, ки дар вақти содир намудани ин ҷиноят, ба синни шонздаҳсолагӣ расидааст.

Категорияи ҷинояти қасдан расонидани зарари миёна (қисми 1) ва вазнин (қисми 2) ба саломатӣ дар ҳолати ҳаячони сахти руҳӣ начандон вазнин ба ҳисоб рафта, намуди санксияшон алтернативӣ мебошад:

- қисми 1: бо корҳои ҳатмӣ ба муҳлати аз сад то яксаду ҳаштод соат ё корҳои ислоҳӣ ба муҳлати то ду сол ё маҳдуд кардана озодӣ ба ҳамин муҳлат ҷазо дода мешавад;

- қисми 2: бо маҳдуд кардани озодӣ ба муҳлати то се сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати то ду сол ҷазо дода мешавад.

Қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ дар ҳолати баромадан аз ҳадди мудофиаи зарурӣ

Қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ дар ҳолати баромадан аз ҳадди мудофиаи зарурӣ ҳамчун ҷиноят дар моддаи 114 КҖ ҖТ пешбинӣ карда шудааст. Диспозитсияи ин модда содда ба ҳисоб меравад.

Объекти бевоситаи қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ дар ҳолати баромадан аз ҳадди мудофиаи зарурӣ – ин саломатии қабрдида (шахси ҳамлакунанда) ҳамчун муносибати ҷамъиятии бо қонунгузории ҷиноятӣ ҳифзшаванда ба ҳисоб меравад.

Тарафи объективии қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ дар ҳолати баромадан аз ҳадди мудофиаи зарурӣ – кирдор танҳо дар шакли ҳаракат содир карда мешавад.

Қоидаҳои умумии мудофиаи зарурӣ дар моддаи 40 КҖ ҖТ пешбинӣ гардидааст ва мутобиқи қисми 1-уми он ҳаракате, ки дар ҳолати мудофиаи зарурӣ, яъне ҳангоми ҳимояи шахсият ва ху-

куқҳои мудофиакунанда ё шахси дигар, манфиатҳои бо қонун ҳифзшавандай чомеа ё давлат аз таҷовузи барои ҷамъият ҳавғонок бо роҳи расонидани зарар ба таҷовузкунанда содир шудааст, агар ин таҷовуз бо зӯроварӣ барои ҳаёти мудофиакунанда ё шахси дигар ҳавғонок бошад, ё ин ки бо таҳди бевоситаи истифодаи ҷунин зӯроварӣ алоқаманд бошад, ҷиноят ҳисобида намешавад.

Ҳимоя аз таҷовузи ба зӯроварӣ марбут набуда, ки барои ҳаёти мудофиакунанда ё шахси дигар ҳавғонок нест, ё ин ки бо таҳди бевоситаи истифодаи ҷунин зӯроварӣ қонунӣ ҳисобида мешавад, агар зимнан ба аз ҳадди мудофиаи зарурӣ баромадан, роҳ дода нашуда бошад, яъне ҳаракати қасданае, ки баръало ба ҳусусияту дараҷаи ҳавғонкии таҷовуз мувоғиқ нест.

Ҳаракатҳои шахси мудофиакунанда, ки дар натиҷаи таҷовузи нобаҳангом ба вуҷуд омадаанд, баромадан аз ҳадди мудофиаи зарурӣ ҳисоб намешавад, агар шаҳс имконияти ба таври объективӣ баҳо додани дараҷа ва ҳусусияти ҳавғонкии таҷовузро надошта бошад. Мисол, дар нимаи шаб ба шахси мудофиакунанда бо овози баланду ниқоби пӯшида, бо мақсади лату кӯб ҳамла оварда шавад, пас мудофиакунанда имконияти ба таври объективӣ баҳои дуруст додан ба ҳаракатҳои ҳамлакунандаро надорад.

Тарафи субъективии қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ дар ҳолати баромадан аз ҳадди мудофиаи заруриро гуноҳ дар шакли қасди ҳам бевосита ва ҳам бавосита ташкил медиҳад.

Нишонаи ҳатмии тарафи субъективии ин ҷиноят **мақсад** дар ҳимояи шаҳсият ва ҳуқуқҳои мудофиакунанда ё шахси дигар, манфиатҳои бо қонун ҳифзшавандай чомеа ё давлат аз таҷовузи барои ҷамъият ҳавғонок, ифода мегардад. Яъне, қасдан барангехтани иғвои таҷовуз бо мақсади расонидани зарари вазнин ба саломатӣ, мудофиаи зарурӣ эътироф карда намешавад.

Субъекти қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ дар ҳолати баромадан аз ҳадди мудофиаи заруриро шахси воқеии муқаллафе ташкил медиҳад, ки дар вақти содир намудани ин ҷиноят ба синни шонздаҳсолагӣ расидааст.

Категорияи ин ҷиноят начандон вазнин ба ҳисоб рафта, намуди санксия алтернативӣ мебошад, яъне бо ҷарима ба андозаи аз дусад то панҷсад нишондиханда барои ҳисобҳо ё корҳои ислоҳӣ ба муҳлати то ду сол ва ё маҳрум соҳтан аз озодӣ ба ҳамин муҳлат ҷазо дода мешавад.

Қасдан расонидани зарари вазнин ё миёна ба саломатӣ дар ҳолати баромадан аз ҳадди чораҳои зарурӣ ҳангоми дастгир кардани шахси чиноят содирнамуда

Қасдан расонидани зарари вазнин ё миёна ба саломатӣ дар ҳолати баромадан аз ҳадди чораҳои зарурӣ ҳангоми дастгир кардани шахси чиноят содирнамуда ҳамчун чиноят дар моддаи 115 КҶ ҶТ пешбинӣ гардидааст. Ин модда аз 2 қисм иборат мебошад. Дар қисми 1-уми он ҷавобгарӣ барои қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ ва дар қисми 2 ҷавобгарӣ барои қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ дар ҳолати баромадан аз ҳадди чораҳои зарурӣ ҳангоми дастгир кардани шахси чиноят содирнамуда пешбинӣ карда шудааст.

Қоидаҳои умумии расонидани зарар ҳангоми дастгир кардани шахсе, ки чиноят содир намудааст дар моддаи 41 КҶ ҶТ пешбинӣ гардидааст ва мутобиқи он ҳаракатҳое, ки ҳангоми дастгир кардани шахси чиноят содирнамуда бо мақсади ба мақомоти ҳокимият супурдан ё пешгирии имконияти чиноятаҳои навро содир карданаш ба ўзарар расонидаанд, агар бо воситаҳои дигар дастгир намудани ҷунин шаҳс ғайриимкон бошад ва дар айни замон чораҳои зарурии бо ин мақсад анҷешидашуда аз ҳад набаромада бошанд, чиноят ҳисоб намешаванд.

Нишонаҳои зарари миёна ба саломатӣ ва зарари вазнин ба саломатӣ дар тавсифи моддаҳои 110 ва 111 КҶ ҶТ баррасӣ гардидаанд.

Номутобиқатии ошкорои воситаю усулҳои дастгир кардан ба ҳавфи кирдор ва шахси содирнамуда, инчунин ба ҳолатҳои дастгир кардан, ки дар натиҷаи онҳо ба шаҳс қасдан зарари вазнин ё миёна ба саломатӣ расонида шавад, ки зарурати дастгир кардан онро талаб намекард, баромада аз ҳадди чораҳои зарурӣ барои дастгир кардани шахси чиноят содирнамуда эътироф мешавад.

Объекти бевоситаи қасдан расонидани зарари вазнин ё миёна ба саломатӣ дар ҳолати баромадан аз ҳадди чораҳои зарурӣ ҳангоми дастгир кардани шахси чиноят содирнамуда – муносибати ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятаҳи хифзшаванде, ки дар вақти содир намудани чиноят ба саломатии шахсе, ки чиноят содир намудааст зарари миёна (қисми 1) ва ё зарари вазнин (қисми 2) расонида мешавад, эътироф мегардад.

Тарафи объективии қасдан расонидани зарари вазнин ё миёна ба саломатӣ дар ҳолати баромадан аз ҳадди чораҳои зарурӣ ҳангоми дастгир кардани шахси чиноят содирнамуда – муносибати ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятаҳи хифзшаванде, ки дар вақти содир намудани чиноят ба саломатии шахсе, ки чиноят содир намудааст зарари миёна (қисми 1) ва ё зарари вазнин (қисми 2) расонида мешавад, эътироф мегардад.

ми дастгир кардани шахси чиноят содир намудааст, танҳо дар шакли харакат ифода мегарданд, ки ин аз мазмuni мағҳуми расонидани зарар ҳангоми дастгир кардани шахсе, ки чиноят содир намудааст бар меояд.

Тарафи субъективии ин чиноятро гуноҳ дар шакли қасди ҳам бевосита ва ҳам бавосита ташкил медиҳад. Дар ин чиноят ба сифати нишонаи ҳатмии тарафи субъективий мақсади маҳсус баромад мекунад - ба мақомоти ҳокимият супурдани шахси чиноят содир намуда ва пешгирии имконияти чиноятҳои навро содир кардани шахси чиноят содирнамуда.

Агар, ҳангоми баромадан аз ҳадди чораҳои дастгир кардани шахсе, ки чиноят содир намудааст, аз беэҳтиётӣ ба саломатии шахс зарари миёна ё вазнин расонида шуда бошад, пас таркиби чиноят чой надорад.

Субъекти ин чиноят шахси воқеии мукаллафе ба ҳисоб меравад, ки дар вақти содир намудани чиноят ба синни 16 солагӣ расидааст. Ҳукуки дастгир кардани шахси чиноят содирнамударо дар баробари шахсони ба ин кор маҳсус ваколатдор, инчунин ҷабрдидагон ва шаҳрвандони дигар низ доранд.

Категорияи чинояти дар қисми 1 ва 2 моддаи 115 КҶ ҶТ пешбинигардида начандон вазнин эътироф гардида, намуди санксияшон алтернативӣ мебошад:

- қисми 1: бо корҳои ҳатмӣ ба муҳлати то яксаду чил соат ё бо ҷарима ба андозаи то дусад нишондиханда барои ҳисобҳо ё корҳои ислоҳӣ ба муҳлати то ду сол ҷазо дода мешавад;

- қисми 2: бо маҳдуд кардани озодӣ ба муҳлати то ду сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба ҳамин муҳлат ҷазо дода мешавад.

Аз беэҳтиётӣ расонидани зарари вазнин ба саломатӣ

Аз беэҳтиётӣ расонидани зарари вазнин ба саломатӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 118 КҶ ҶТ мукаррар гардидааст. Ин моддаи аз ду қисм иборат мебошад.

Объекти бевоситай аз беэҳтиётӣ расонидани зарари вазнин ба саломатӣ – ин саломатии ҷабрдида ҳамчун муносибати ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшаванда ба ҳисоб меравад.

Тарафи объективии аз беэҳтиётӣ расонидани зарари вазнин ба саломатӣ аз се нишона иборат мебошад:

1. Кирдор дар шакли ҳаракат ё беҳаракатӣ, ки барои расонидани зарари вазнин ба саломатии шахси дигар равона карда шудаанд;

2. Оқибат дар намуди зарари вазнин ба саломатӣ;

3. Робитай сабабии байни кирдор ва оқибат.

Таркиби чинояти аз беҳтиёти расонидани зарари вазнин ба саломатӣ моддӣ ба хисоб меравад. Чиноят хотимаёфта эътироф карда мешавад, аз лаҳзаи фаро расидани оқибат дар намуди зарари вазнин ба саломатӣ.

Оқибати чинояти аз беҳтиёти расонидани зарари вазнин ба саломатӣ ҳамон оқибатҳоеро дар бар мегирад, ки дар қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ (моддаи 110 КЧ ҶТ) муқаррар гардидааст.

Тарафи субъективии чинояти аз беҳтиёти расонидани зарари вазнин ба саломатиро гуноҳ дар шакли беҳтиёти ташкил медиҳад. Беҳтиёти ҳам дар шакли худбоварӣ ва ҳам дар шакли бепарвойифода мегардад.

Расонидани зарари вазнин ба саломатӣ ҳангоме аз худбоварӣ содиршуда эътироф мешавад, ки агар шахс имконияти фаро расидани оқибати барои ҷамъият ҳавғонки ҳаракати (беҳаракатии) худро дар намуди зарари вазнин ба саломатӣ пешбинӣ карда, вале бе асосҳои ба он кофӣ, худбоварона хисоб карда бошад, ки оқибатҳоеро, ки ба зарари вазнин ба саломатии шахси дигар вобастагӣ доранд, бартараф мекунад.

Расонидани зарари вазнин ба саломатӣ ҳангоме аз бепарвойи содиршуда эътироф мешавад, ки агар шахс имконияти фаро расидани оқибати барои ҷамъият ҳавғонкии ҳаракати (беҳаракатии) худро дар намуди зарари вазнин ба саломатӣ пешбинӣ накарда бошад, ҳол он, ки дар сурати бодиқӣатӣ ва дурандешии зарурӣ мебоист ва метавонист оқибатҳоеро, ки ба зарари вазнин ба саломатии шахси дигар вобастагӣ доранд, пешбинӣ кунад. Ҳамин тавр, санаи 14 февраляи соли 2012 таҳминан соати 12:30 М. бо мақсади омода намудани ҳӯроки нисфириӯзӣ ба ошхона рафта, дар он ҷо болои миз бо корди ҳочагӣ сабзӣ реза мекард. Дар ҳамин замон, ҳамкораш Ё. аз паси ӯ омада, ӯро ба оғӯш гирифта шӯхикунон бо таъсири дастонаш хандонидааст. М. худро нороҳат эҳсос карда, ба ҳаракати Ё. тоб наоварда, хостааст, ки худашро аз оғӯши ӯ ҳалос намояд. Ҳангомӣ раҳой ёфтани аз Ё., ногоҳ корди ҳочагии дар дасташбуда ба қафаси синаи тарафи рости Ё. расидааст. Ё. аз ӯ чудо шуда диддааст, ки аз қафаси синааш хун ҷорӣ шуда истодааст. Мувофиқи хулосаи экспертизи

тиббӣ – судӣ таҳти № 863 аз 17 феврали соли 2012 ҷароҳати бардоштаи Ё. ҳамчун зарари вазнин ба саломатӣ, ки барои ҳаёти инсон хавфнок мебошад, эътироф карда шудааст. Суди ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе кирдори М. аз беэҳтиётӣ содиршуда эътироф намуда, бо қисми 1 моддаи 118 КҶ ҔТ бандуаст намудааст¹⁰⁰.

Субъекти чинояти аз беэҳтиётӣ расонидани зарари вазнин ба саломатӣ – шахси воқеии мукаллафе ба ҳисоб меравад, ки дар вақти содир намудани ин чиноят ба синни шандаҳсолагӣ расидааст.

Категорияи чинояти дар қисми 1 моддаи 118 КҶ ҔТ пешбинигардида начандон вазнин эътироф мегардад: бо ҷарима ба андози аз дусад то панҷсад нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум соҳтан аз озодӣ ба муҳлати то ду сол ҷазо дода мешавад.

Дар қисми 2 моддаи 118 КҶ ҔТ ду ҳолатҳои вазнинкунандаи аз беэҳтиётӣ расонидани зарари вазнин ба саломатӣ муқаррар гардидааст:

1. Аз беэҳтиётӣ расонидани зарари вазнин ба саломатӣ дар натиҷаи уҳдадориҳои касбии худро ба таври лозимӣ иҷро накарданӣ шаҳс;

2. Аз беэҳтиётӣ расонидани зарари вазнин ба саломатии ду ё зиёда шаҳсон.

Қонунгузории чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон бори аввал аст, ки дар диспозитсия аз беэҳтиётӣ расонидани зарари вазнин ба саломатиро дар натиҷаи уҳдадориҳои касбии худро ба таври лозимӣ иҷро накардани шаҳс муқаррар намудааст, яъне дар диспозитсияи моддаи 117 Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон ин ҳолати вазнинкунанда барои аз беэҳтиётӣ расонидани зарари вазнин ё каме вазнини ҷисмонӣ пешбинӣ накарда буд.

Ҳангоми амалӣ гардонидани уҳдадориҳои касбии худ, шаҳс бояд ҳамеша қоидаҳои маҳсуси бехатариро идора ва риоя намояд.

Уҳдадориҳои касбии худро ба таври лозимӣ иҷро накардани шаҳс, ҳолатҳое дар назар дошта мешаванд, ки шаҳс талаботи бар зиммааш ҳангоми иҷрои ин ё он кор voguzoштаро иҷро намекунад ё дар иҷрои он бемасъулиятӣ, беинсофӣ ва беэътиной зохир мекунад.

Субъекти чинояти дар қисми 2 моддаи 118 КҶ ҔТ пешбинигардида барои аз беэҳтиётӣ расонидани зарари вазнин ба саломатӣ дар натиҷаи уҳдадориҳои касбии худро ба таври лозимӣ

¹⁰⁰ Бойгонии суди ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе // Аз парвандоҳои чиноятии соли 2012.

и чро накардани шахс, махсус мебошад. Дар ҳамаи дигар ҳолатҳо, шахси воқеии мукаллафе эътироф карда мешавад, ки дар вақти аз беэҳтиётӣ расонидани зарари вазнин ба саломатӣ, ба синни шонздаҳсолагӣ расидааст.

Категорияи чинояти дар қисми 2 моддаи 118 КҶ ҶТ пешбинигардида начандон вазнин эътироф мегардад: бо корҳои ислоҳӣ ба муҳлати то ду сол ё маҳрум соҳтан аз озодӣ ба муҳлати аз ду то панҷ сол бо маҳрум кардан аз ҳукуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаъолияти муайян ба муҳлати то се сол ё бидуни он ҷазо дода мешавад.

Аз беэҳтиётӣ расонидани зарари миёна ба саломатӣ

Аз беэҳтиётӣ расонидани зарари миёна ба саломатӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 119 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст. Ин моддаи аз ду қисм иборат мебошад.

Муқаррароти аз беэҳтиётӣ расонидани зарари миёна ба саломатӣ бо муқаррароти аз беэҳтиётӣ расонидани зарари вазнин ба саломатӣ монанд мебошад, аммо тафовут танҳо дар оқибати он ифода мегардад. Оқибати чинояти дар моддаи 119 КҶ ҶТ муқаррар гардида дар зарари миёна ба саломатӣ ифода мегардад.

Аз муқаррароти моддаҳои 110 то 129 КҶ ҶТ бар меояд, ки ба-рои аз беэҳтиётӣ расонидани зарари сабук ба саломатӣ ҷавобгарии чинояти ҷой надорад.

Категорияи чинояти дар қисмҳои 1 ва 2 моддаи 119 КҶ ҶТ пешбинигардида начандон вазнин эътироф гардида, намуди санксияшон алтернативӣ мебошад:

- қисми 1: бо корҳои ҳатмӣ ба муҳлати аз як саду бист то дусад соат ё бо ҷарима ба андозаи аз сад то ҷорсад нишондиханда барои ҳисобҳо ё маҳдуд кардани озодӣ ба муҳлати то ду сол ҷазо дода мешавад;
- қисми 2: бо корҳои ислоҳӣ ба муҳлати то ду сол ё маҳрум соҳтан аз озодӣ ба ҳамин муҳлат ҷазо дода мешавад.

3.2. Лату қӯб ва азобу укубат

Лату қӯб

Лату қӯб ҳамчун чиноят дар моддаи 116 КҶ ҶТ пешбинӣ гардидааст. Диспозитсия ин чиноят ҳаволакунанда ба ҳисоб меравад,

янье лату күб ё содир намудани ҳаракати дигари зўроварӣ, ки дарди чисмонӣ расонидаанд, vale боиси оқибатҳои дар моддаи 112 КҶ ҶТ зикршуда нагардидаанд.

Объекти лату кўбро муносибати чамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшаванде ба хисоб меравад, ки дахлнозирии чисмонии шахсро таъмин менамояд, ташкил медиҳад.

Тарафи объективии лату кўб танҳо дар шакли ҳаракат содир карда мешавад ва он ифода мегардад дар:

1) Лату кўб;

2) Содир намудани ҳаракати дигари зўроварӣ, ки дарди чисмонӣ расонидаанд.

Лату кўб – ин расонидани дарди чисмонии якчандкарата ба бадани ҷабрдида эътироф мешавад. Лату кўб мумкин аст бо мушт, оринч, пой ва дигар аъзои бадан содир карда шавад ва ё ба воситаи ягон предмети олами моддӣ.

Лату кўб бо расонидани зарар ба саломатии ҷабрдида алоқаманд намебошад. Агар дар натиҷаи лату кўб ба саломатии шахс зарари вазнин, миёна ё сабук расонида шавад, пас вобаста ба оқибати бавуқӯйомада кирдори шахс мутобиқи моддаи 110 ё 111 ва ё 112 КҶ ҶТ бандубаст карда мешавад.

Содир намудани ҳаракати дигари зўроварӣ, ки дарди чисмонӣ расонидаанд, дар пучидан, бастан¹⁰¹, қашидани мӯйи сар, тоб додани дасту пой, қисм – қисм сӯзонидани бадан, таъсир ба бадани одам ба воситаи ҳайвонот ё хазандаҳо ё бо дигар роҳу воситаҳо расонидани озори чисмонӣ ифода мегардад.

Натиҷаи содир намудани ҳаракати дигари зўроварӣ, ки дарди чисмонӣ мерасонанд, хусусияти зарари начандон вазнин ба саломатиро доро мебошад: ҳарошаҳо, қабудшавӣ, варар ва ба инҳо монанд. Инчунин, мумкин аст ин ҳолатҳо назаррас набошанд ва танҳо дарди чисмониро ба миён оранд.

Нишонаи ҳатмии тарафи объективии лату кўб ё содир намудани ҳаракати дигари зўроварӣ, дар расонидани дарди чисмонӣ ифода мегардад. Дарди рӯҳӣ, асоси бо моддаи 116 КҶ ҶТ бандубаст намудани кирдор намегардад.

Мутобиқи банди 9 замимаи 16 ҷароҳатҳои рӯяқӣ, аз ҷумла: ҳароша, хуномос, лати бофтаҳои мулоим бо вучуддошти хуномос ё гематома, заҳми рӯяқӣ ва дигар ҷароҳатҳое, ки боиси кӯтоҳмуддат вайроншавии саломатӣ ё андаке ба таври устувор аз даст додани қобилияти умумии меҳнатӣ намегарданд, ҳамчун ҷароҳати бо ра-

¹⁰¹ Ниг.: Российское уголовное право. Особенная часть / Под ред. В.С. Коммисарова. СПб.: Питер, 2008. С. 83.

сонидани зарар ба саломатӣ ҳамбастагӣ надошта баҳогузорӣ карда мешаванд.

Тарафи субъективии лату кӯб дар гуноҳи қасдона ва танҳо қасди бевосита ифода мегардад.

Субъекти чинояти лату кӯб шахси воқеии мукаллафе ба ҳисоб меравад, ки дар вақти содир намудани ин чиноят ба синни шон-здаҳсолагӣ расидааст.

Категорияи чинояти лату кӯб начандон вазнин эътироф шуда, намуди санксияаш алтернативӣ мебошад: бо корҳои ҳатмӣ ба муҳлати то яксаду бист соат ё бо ҷарима ба андозаи то сесад нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё корҳои ислоҳӣ ба муҳлати то ду сол ҷазо дода мешавад.

Азобу уқубат

Азобу уқубат ҳамчун чиноят дар моддаи 117 КҶ ҶТ пешбинӣ гардидааст. Диспозитсияи ин чиноят ҳаволакунанда ба ҳисоб меравад, яъне азобу уқубати ҷисмонӣ ё рӯҳӣ бо роҳи лату кӯби мунтазам ё бо усули дигари зӯроварӣ, агар он боиси оқибатҳои дар моддаҳои 110 ва 111 КҶ ҶТ пешбинишуда нагардида бошад.

Объекти азобу уқубатро муносабати ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшаванде, ки даҳлнопазирии ҷисмонии шаҳсротаъмин менамояд, ташкил медиҳад.

Тарафи объективии ин чиноят дар ҳаракатҳои мунтазам ифода мегардад, яъне азобу уқубати ҷисмонӣ ва рӯҳӣ бо роҳи лату кӯби мунтазам ё бо усули дигари зӯроварӣ, фаҳмида мешавад. Бояд дар назар дошт, ки агар дар натиҷаи содир намудани ин амалҳо ба саломатии ҷабрдида зарари вазнин ё миёна расонида шавад, пас кирдори шаҳс тибқи моддаи 110 ё 111 КҶ ҶТ бандубаст карда мешавад. Агар, дар рафти лату кӯб ба саломатии ҷабрдида зарари сабук расонида шавад, пас бандубости иловагӣ тибқи моддаи 112 КҶ ҶТ ба миён намеояд. Агар, дар натиҷаи ҳаракатҳои гунахгор оқибатҳои дар моддаҳои 110 ва 111 КҶ ҶТ пешбинигардида фаро расида бошад, пас ҳаракатҳои гунахгор аз рӯйи оқибатҳо бо моддаҳои зикргардида бандубаст карда мешаванд ва ҳочат ба бандубости иловагӣ бо моддаи 117 КҶ ҶТ ҷой надорад.

Нишонаи ҳатмии чинояти азобу уқубат, дар *мунтазамии ҳаракатҳои зикргардида* (лату кӯб ё усули дигари зӯрӣ) ифода мегардад. Он вақт мунтазам эътироф карда мешавад, ки агар на кам

аз се¹ маротиба ё ба муддати дуру дароз содир гардида бошад. Мисол, Ш. санаи 25.07.2003 ба шаҳрванд Т. ба тариқи расмӣ ақди никоҳ баста, аз зиндагии яқҷояшон соҳиби се фарзанд мешаванд. Аз соли 2012 то ин чониб бо мақсади он, ки ҳамсараш Т. бо фарзандони хурдсолаш манзили истиқоматиашро тарк намоянд, мунтазам ҷангу ҷанҷол карда, мавриди лату кӯб қарор дода, азобу уқубати ҷисмониву рӯҳӣ додааст. Бо мақсади амалӣ гардонидани ниятҳои ғаризонки худ, яъне аз манзили зисташ рондани Т., Ш. санаи 12 июли соли 2014 соати 14:00 ҳангоми дар манзили истиқоматиаш қарор доштанаш, ўро мавриди лату кӯб қарор додааст. Ба гайр аз ин, ўз санаи 28 сентябри соли 2015 соати 21:00 бо мақсади зикргардида, боз ҳамсарашро мавриди лату кӯб қарор дода, аз мӯи сараши қашпола карда азобу уқубат додааст. Ҳамин амалҳояшро давом дода, Ш. бо мақсади аз манзили зисташ рондани ҳамсараш Т., санаи 01 январи соли 2016 ўро мавриди озори ҷисмониву рӯҳӣ қарор додааст. Суди ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе кирдори Ш. бо қисми 2 банди “в” моддаи 117 КҶ ҶТ бандубаст намуд².

Зери истилоҳи усули *дигари зӯроварӣ* чунин кирдорхое (ҳаракат ва бехаракатие) фаҳмида мешавад, ки дар шакли расонидани азоби ҷисмонӣ ва рӯҳӣ бо роҳи аз обу ҳӯрок маҳрум кардан, муддати тӯлонӣ дар ҷойҳои сардӣ нигоҳ доштан ва ё ҳаракатҳои зӯроварие, ки бо расонидани озори ҷисмонӣ ва рӯҳӣ ба муддати зиёд бо роҳи пучидан, газидан, сӯзондан ва гайра ифода мегардад, фаҳмида мешавад. Дар натиҷаи азобу уқубат, ҷабрдида озори тӯлонии рӯхиву ҷисмонӣ қашида, дар дарди ҷисмонӣ, тарс, вахм ва дигар ҳолатҳои нофорами рӯхиву ҷисмонӣ ифода мегардад.

Дар баязе ҳолатҳо, барои як маротиба содир кардани ҳаракатҳои дар боло зикргардида, ҳамчун азобу уқубат маънидод кардан мумкин аст. Барои ин, муайян кардан зарур аст, ки гунаҳгор ҷабрдида муддати тӯлонӣ бо роҳҳои гуногун озор дода, ба ў азоби ҷисмонӣ расонидааст. Дар баязе адабиёт мисол оварда шудааст, ки ҷинояткор ҷабрдида урён карда дар ҳаммомдон шинонида ба муддати ду соат аз болои сараши оби хунук реҳтааст³.

¹ Уголовное право. Особенная часть: учебник / под. ред. И.В. Шишков. М.: Проспект, 2014. С. 70; Российское уголовное право. Особенная часть / Под ред. В.С. Коммисарова. СПб.: Питер, 2008. С. 84.

² Бойгонии суди ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе // Парвандаи ҷиноятии № 1-130/16.

³ Ниг.: Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. М., 1999. С. 60.

Аз рўйи конструксияи тарафи объективии чиноят, таркиби чинояти азобу уқубат расмий мебошад. Аз лаҳзаи содир намудани лату кўб ё усули дигари зўрӣ, ки аломатҳои азобу уқубатро доранд, чиноят хотимаёфта эътироф мешавад, новобаста аз он, ки оқибати дар моддаи 112 КЧ ҶТ муқарраргардида фаро мерасад ё не.

Тарафи субъективии азобу уқубат дар қасди бевосита ифода мегардад, зеро шахс ба ҷамъият хавфнок будани азобу уқубати дигар шахсро дар ҳаракатҳои (бехаракатиҳои) худ дарк карда, ногузирии эҳсоси азоби ҷисмонӣ ва рӯхии ҷабрдидаро пешбинӣ намуда, ҳоҳони расонидани азоби ҷисмонӣ ва рӯҳӣ ба ҷабрдида мебошад.

Субъекти чинояти азобу уқубат дилҳоҳ шахси воқеии мукаллафе эътироф карда мешавад, ки дар вақти содир намудани ин чиноят ба синни шонздаҳсолагӣ расидааст.

Категорияи чинояти азобу уқубат, ки дар қисми 1 моддаи 117 КЧ ҶТ муқаррар гардидааст, дараҷаи ба ҷамъият хавфнокиаш миёна мебошад: бо маҳрум соҳтан аз озодӣ ба муҳлати то се сол ҷазо дода мешавад.

Дар қисми 2 моддаи 117 КЧ ҶТ 7 ҳолати азобу уқубат бо ҳолатҳои вазнинкунанда муқаррар гардидааст, ки инҳо:

- а) нисбати ду ё зиёда шахсон;
- б) нисбати шахс ё наздикони ў вобаста бо фаъолияти хизматӣ ва ё қарзи ҷамъиятиро иҷро намудани ў;
- в) нисбати баражо ноболиг ё шахсе, ки нотавон будани ў баҳрои гунаҳгор аён аст, ё шахсе, ки аз ҷиҳати моддӣ ё аз ҷиҳати дигар вобастаи гунаҳгор аст, инчунин шахси рабудашуда ё гаравгон гирифташуда;
- г) нисбати зане, ки ҳомила будани ў баҳрои гунаҳгор аён аст;
- д) аз ҷониби гурӯҳи шахсон ва гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ;
- е) аз рӯйи кирояи зарҳаридон;
- ж) бо сабаби нафрат ё ҳусумати миллӣ, нажодӣ, динӣ, маҳалгарӣ ё интиқом содир шудааст.

Тавсифи ҳукуқии чинояти ҳолатҳои вазнинкунандаи азобу уқубат бо ҳолатҳои вазнинкунандаи қасдан расонидани вазнин ба саломатӣ монанд ҳастанд, танҳо аз ҷиҳати фаро расидани оқибат тавовут доранд.

Дар сурати содир намудани азобу уқубат *нисбати зане, ки ҳомила будани ў баҳрои гунаҳгор аён аст*, шарти зарурии ҷавобгарӣ дар он аст, ки гунаҳгор бояд донад, ки ҷабрдида ҳомиладор аст ва дидаву дониста нисбат ба ў кирдори (ҳаракат ё бехарака-

ти) азобу уқубатро раво мебинад. Дар бораи аниқ доностани ҳомиладории ҷабрдида, нишонаҳои берунии ҳомиладорӣ ва дигар маълумоти мавҷуда, метавонанд шаҳодат диханд. Дар чунин намуди азобу уқубат, зан бояд ҳомиладор бошад, яъне чӣ ҳомиладории табий ва ё чӣ бо роҳи бордоркуни сунъӣ. Шахсе, ки дар бораи ҳомиладории ҷабрдида маълумот надорад, бо банди “г” қисми 2 моддаи 117 КҶ ҔТ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашид намешавад.

Категорияи ҷинояти азобу уқубат бо ҳолатҳои вазнинкунанда, ки дар қисми 2 моддаи 117 КҶ ҔТ муқаррар гардидаанд, дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокиаш вазнин мебошанд: бо маҳрум соҳтан аз озодӣ ба муҳлати аз се то ҳафт сол ҷазо дода мешавад.

3.3. Қирдорхое, ки ба зӯрӣ ҷавобгария нестанд, вале саломатии шахси дигарро дар ҳатар мегузоранд

Сироят кардан бо вируси норасоии масунияти одам

Сироят кардан бо вируси норасоии масунияти одам ҳамчун ҷиноят дар моддаи 125 КҶ ҔТ пешбинӣ гардида, аз се қисм иборат мебошад. Дар ин модда ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ду таркиби мутикали ҷиноят ҷой дорад:

1. Дидаю доноста, таҳти ҳавфи сироят бо вируси норасоии масунияти одам (ВНМО) гузоштани шахси дигар (қисми 1);
2. Бо ВНМО сироят кардани шахси дигар аз ҷониби шахсе, ки мубталои ин беморӣ будани худро медонист (қисми 2 ва 3).

Чи тавре маълум аст, инсониятро миқроорганизмҳои гуногун иҳота намуда, на дар ҳамаи ҳолатҳо ўро ба бемор шудан роҳ медиҳанд. Дар организми инсон низоми мураккаби ба худ хосе ҷой доранд, ки бо микробҳои зааровар муковимат мекунанд, – низоми масуният эътироф мешавад¹.

Ҳар қадар ки дар организми инсон ҳуҷайраҳои масунияти солим камтар бошанд, ҳамон қадар ҳимоя аз сироятҳо заифтар мегардад. Замоне фаро мерасад, ки организм дигар қудрати мубориза бо сироятҳоро надорад. Барангезандаҳои бемориҳо бо муковимат дучор нагардида, дар бадани инсон ҳукмфармой мекунанд. Дар ин вакт, ҳатто бемориҳои oddii зуқом (шамолзадағӣ) дар шакли вазнин, бо оризаҳо гузашта, душвор табобат ме-

¹ Ниг.: Можайская Л.А. Социально-правовые проблемы профилактики ВИЧ – инфекции / СПИД – а (Уголовно – правовые и медицинские аспекты): дис. ... канд. юрид. Наук. М., 2005. С. 14.

шаванд. Ҳолати одами ВНМО - мусбӣ, ки дар он системаи ма-суният аллакай организмро аз сироятҳо ҳимоя карда наметавонад, бемории пайдошудаи норасоии масуният (БПНМ) ном до-рад¹.

ВНМО (ВИЧ – вирус иммунодефицита человека) чунин вирусе мебошад, ки ба пайдо шудани бемории пайдошудаи норасоии ма-суният (БПНМ – СПИД – синдром приобретённого иммунного дефицита) сабаб мегардад. ВНМО системаи масуниятро вайрон намуда, ҳамзамон қобилияти зидди сироятшавии бадани одамро заиф мегардонад.

Тарзу усулҳои ягона барои муайян намудани сирояти ВНМО дар одам, ин санчиши маҳсуси хун (ташхиси ВНМО) мебошад, ки дар он ҷисмҳои бегонае (антитела), ки организм ҳангоми муқобилият пайдо намудааст, муайян мегарданд.

Пас аз он, ки ВНМО бори нахуст дар соли 1981 ҳамчун бемории клиникӣ тавсиф карда шуд, он дар аксарияти давлатҳо ба эпидемия мубаддал гардида ба муҳимтарин даъвати ҷаҳонии хатарафзо барои саломатии ҷомеа, рушди иҷтимоӣ – иқтисодӣ, амният ва риояи ҳукуки инсон табдил ёфт.

Соли 2012 дар ҷаҳон тақрибан 35,8 миллион одамони бо сирояти ВНМО умр басарбараんだ ба қайд гирифта шуда буд ва ҳуди ҳамин сол аз ҳисоби бемории БПНМ 1,6 миллион нафар одамон фавтидаанд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 1991 то 1 ҷанвари соли 2017-1968 ҳодисаҳои фавти одамон аз ҳисоби ВНМО/БПНМ ба қайд гирифта шудаанд.

Тибқи омори Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз соли 1991 то 1 ҷанвари соли 2017 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамагӣ 8750 ҳодисаи сирояти ВНМО/БПНМ ба қайд гирифта шудааст.

Бо дарки ҳавғи баланди ВНМО/БПНМ ва муқовимат бар зидди он, бори аввал 27 декабри соли 1993 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи пешгирии бемории СПИД (аломати норасоии масунияти бадан)» қабул гардидааст. Баъдан, 28 декабря соли 2005 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат бо вируси норасоии масунияти одам ва бемории пайдошудаи норасоии масуният» аз нав қабул гардид, ки он низ то қабули Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон амал мекард. Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон асосҳои ҳукуқии амалӣ

¹ Бобоходжаев О., Салимов Ф., Исмоилов А., Саидова Ф., Ашуррова Р., Туреханов Я. Омӯзиши қӯтоҳмуддат оид ба пешгирии бемориҳои сироятии аз лиҳози иҷтимоӣ муҳим: дастур барои омӯзгор. Душанбе, 2011. С. 9.

намудани маҷмӯи чорабиниҳои муқовимат ба паҳншавии вируси норасоии масунияти одам ва бемории пайдошудаи норасоии масуниятро танзим намуда, риояи ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва озодиҳои асосии инсонро дар бар гирифта, барои пешгирии паҳншавии сироятпазирии вируси норасоии масунияти одам, кам кардани таъсири мубталошавӣ ба беморӣ, расонидани ёрии таҳассусии тиббӣ ба шахсони мубталои вируси норасоии масунияти одам ва бемории пайдошудаи норасоии масуният ва сабук гардонидани оқибати он барои ҳар кас ва тамоми ҷомеа нигаронда шудааст.

Тибқи банди 8 Даствурамал оид ба тартиби амалигардонии пешгирии сирояти вируси норасоии масунияти одам дар байни ҳайати шаҳсии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ кор мекунанд, бо Фармони ВКД таҳти № 35 б/з аз 28 октябри соли 2015 тасдиқ шудааст, бемории пайдошудаи норасоии масуният марҳилаи охирини инкишофи сирояти ВНМО мебошад. Бо гузашти вақт ВНМО системai масуниятро то он дараҷае вайрон мекунад, ки он инсонро аз сироятшавии дигар қасалиҳои муҳофизат карда наметавонад (сил, бемориҳои шадиди бактериалий, пневмонияи пневмасистӣ ва гайра). Ин ҳолат БПНМ (СПИД) ном дорад. Ба ҳисоби миёна БПНМ пас аз 8-10 соли гирифтории сирояти ВНМО инкишоф мейёбад. Ҳаракати инкишофи беморӣ аз ҳусусиятҳои фардии бадан ва бештар аз тарзи бурдани ҳаёт ва муолиҷаи даҳлдор вобастагӣ дорад.

Дар замони муосир олимони соҳаи тиб қӯшиш ба ҳарҷ дода истодаанд, то ки воситаҳои муолиҷавии ВНМО/БПНМ қашғ кунанд, аммо то ҳол натиҷаи дилхоҳеро ба даст наовардаанд.

Объекти ин ҷиноят – муносибатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории ҷиноятӣ ҳифзшаванде, ки амнияти саломатии шаҳсро таъмин менамоянд, ташкил медиҳад. Низоми масуният пойдории саломатии шаҳсро таъмин менамояд.

Дар диспозитсияи қисми 1 моддаи 125 КҔ ҶТ омадааст, ки дидою дониста, таҳти хавфи сироят бо ВНМО гузоштани шаҳси дигар. Аз муқаррароти ин диспозитсия бар меояд, ки гунаҳгор худ мубталои сирояти ВНМО буданашро дониста, дигаронро зери хавф мемонад. Дар чунин маврид, аҳаммият надорад, ки шаҳси дигар бо ВНМО сироят мешавад ё не – ба бандубости ҷиноят таъсир намерасонад.

Тарафи объективии ҷиноят дар ҳаракат ё бехаракатие ифода мегардад, ки шаҳси дигарро таҳти хавфи сироят бо ВНМО мегузорад.

ВНМО бо воситаҳои зерин шахси дигарро сироят мекунад ё хавфи сироят карданро ба миён меорад:

- хун: ҳангоми гузаронидани хуни сироятёфта ҳамчун донор; ҳангоми истифодабарии сӯзандоруҳои тамъизнашуда ва дигар таҷхизотҳои инкэсийонӣ (якҷоя истифодабарии маводи нашъадор бо як сӯзандору); ҳангоми истифодабарии таҷхизотҳои тамъизнашуда барои вашмкуни ё холқубӣ (сӯроҳ (шикоф) кардан); ҳангоми истифодабарии лавозимотҳои риштарошии бегона ва чуткаҳои дандон, ки дар онҳо боқимондаи хун буда метавонад;
- оби манӣ (сперма): алоқаи шаҳвонии (маҳбалий, даҳонӣ ва маъқадӣ) беҳимоя (бе истифодаи рифола);
- моеъни маҳбал (маҳбал – даромадгоҳи узви таносули зан);
- шири модар: аз модари мубталои сироят бо ВНМО ба қӯдак ҳангоми синамаконӣ.

ВНМО ба воситаи дигар моеъҳои бадани инсон ба дигар шахс сироят намеёбад (ба монанди оби даҳон, араки бадан, оби дид, пешоб ва файра). Аммо, агар дар таркиби ин моеъҳо хун ҷой дошта бошад, ҳатари сироят пайдо мешавад¹.

Яке аз тарзҳои сироят кардан бо ВНМО ин бо роҳи алоқаи ҷинсӣ мебошад. Дар алоқаи ҷинсӣ агар зан гайрифаъӣ нишон дихад – аломати беҳаракатӣ дар он ифода мегардад.

Аз рӯйи конструксияи тарафи объективии ҷиноят, таркиби ҷинояти мазкур расмӣ ба ҳисоб меравад ва дар сурати содир намудани ҳаракатҳое, ки шахси дигарро таҳти хавфи сироят бо ВНМО мегузорад, хотимаёфта ҳисобида мешавад.

Дар ҷунун ҳаракатҳо бо ВНМО дигар қас сироят намегардад:

- ҳангоми даст фишурдан, ба оғӯш гирифтган ва бӯсидан;
- ҳангоми сулфа ва атса задан;
- ҳангоми тайёр намудан ва истеъмоли ҳӯрок;
- ҳангоми истифодабарии зарфҳои умумӣ, табаку коса, даст-поккунак ва раҳти хоб;
- ҳангоми истифодабарии мабразхона ва ҳаммом;
- ҳангоми якҷоя ба варзиш машғул шудан;
- ҳангоми дар як ҷой ё бино будан бо шахсе, ки мубталои сироят бо ВНМО мебошад;
- ҳангоми газидани ҳашарот ё ҳайвонот.

¹ Дастурамал оид ба тартиби амалигардонии пешгирии сирояти вируси норасонии масунияти одам (ВНМО) дар байни ҳайати шахсии Вазорати корҳои дохиилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ кор мекунанд, ки Фармони ВКД таҳти № 35 б/з аз 28 октябри соли 2015. Душанбе, 2015. С. 5.

Тарафи субъективии чинояти мазкурро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад, зеро шахс дидаву дониста шахси дигарро то таҳти хавфи гирифттор шудан бо сирояти ВНМО мегузорад.

Субъекти чинояти дар қисми 1 моддаи 125 КҶ ҶТ пешбинигардида шахси воқеии мукаллафе эътироф карда мешавад, ки дар вақти содир намудани чиноят ба синни шонздаҳсолагӣ расидааст.

Категорияи чинояти дар қисми 1 моддаи 125 КҶ ҶТ пешбинигардида начандон вазнин мебошад: бо маҳдуд кардани озодӣ ба муҳлати то се сол, ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати то ду сол ҷазо дода мешавад.

Дар қисми 2 моддаи 125 КҶ ҶТ ҷавобгарии чиноятӣ барои бо ВНМО сироят кардани шахси дигар аз ҷониби шахсе, ки мубталои ин беморӣ будани худро медонист, муқаррар гардидааст.

Объекти ин чиноят – муносабати ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшаванде, ки дар вақти содир намудани ин чиноят, ба саломатии шахс зарар расонида мешавад, эътироф карда мешавад.

Тарафи объективии ин чиноят, кирдор дар шакли ҳаракат ё беҳаракатие ифода мегардад, ки шахси дигарро ба сирояти ВНМО мубтало мегардонад. Нишонаи ҳатмии ин таркиби чиноят дар оқибати он ифода мегардад – бо сирояти ВНМО мубтало гардидаши шахси дигар.

Аз рӯйи конструксияи тарафи объективии чиноят, таркиби чинояти дар қисми 2 ва 3 моддаи 125 КҶ ҶТ пешбинигардида моддӣ ба ҳисоб меравад ва дар сурати аз кирдори шахс (агар мубталои бемории ВНМО будани худро донад) фаро расидани оқибат дар намуди “ба сирояти ВНМО гирифттор шудани шахси дигар”, хотимаёфта ҳисобида мешавад.

Тарафи субъективии ин чиноятро гуноҳ дар шакли ҳам қасд ва ҳам беҳтиёстии худбоварона, ташкил медиҳад.

Ҳасд ҳам бевосита ва ҳам бавосита буда метавонад ва он аз ҷиҳати зехнӣ ва иродавӣ муқаррар карда мешавад.

Аз ҷиҳати зехнӣ ҳам дар қасди бевосита ва ҳам дар қасди бавосита шахс ба ҷамъият (саломатии шахси дигар) хавфнок будани ҳаракати худро дарк меқунад. Дар қасди бевосита имконият ё ногузирӣ фаро расидани оқибати барои ҷамъият хавфноки онро дар намуди ба сирояти ВНМО гирифттор шудани шахси дигарро пешбинӣ менамояд. Дар қасди бавосита бошад, имконияти фаро расидани оқибати барои ҷамъият хавфноки онро дар намуди ба сирояти ВНМО гирифттор шудани шахси дигар, пешбинӣ менамояд.

Аз чихати иродавӣ, қасди бевоситаи ин ҷиноят аз қасди бавоситаи он, тафовут дорад. Дар қасди бевосита шахси мубталои бемории вируси норасони масунияти одамбуда, ҳоҳони сироят гардидани шахси дигар (чабрдида) бо инфексияи ВНМО мебошад. Дар қасди бавосита бошад, шахси мубталои бемории вируси норасони масунияти одамбуда, ҳоҳони сироят гардидани шахси дигар (чабрдида) бо ВНМО намебошад, вале дидаву дониста ба ин оқибат роҳ медиҳад ё ба он беэътиноёна муносибат мекунад.

Дар адабиёти ҳукуқии ҷиноятӣ доир ба муқаррар кардани беэҳтиёти худбоварона ҳамчун аломати тарафи субъективии ҷинояти дар қисми 2 моддаи 126 КҶ ҶТ пешбинигардида ақидаҳои гуногун ҷой доранд² ва ҳатто дар баязе адабиёт беэҳтиёти худбоварона умуман ишора нагардидааст³.

Гуноҳ дар шакли беэҳтиёти худбоварона низ дар ин таркиби ҷиноят ҷой дошта метавонад⁴.

Аз чихати зеҳнӣ беэҳтиёти худбоварона бо қасди бавосита монандӣ доранд. Монандии беэҳтиёти худбоварона аз қасди бавосита аз чихати иродавӣ мушоҳида мегардад. Аломати иродавии беэҳтиёти худбоварона ин: шахси мубталои бемории вируси норасони масунияти одам буда бе асосҳои ба он кофӣ, худбоварона ҳисоб карда бошад, ки оқибатҳои аз ҷинояти мазкур бавуқӯъядаро бартараф мекунад. Мисол, ҳангоми алоқаи чинсӣ, шахсе, ки ба сирояти ВНМО гирифтор будани худашро медонад, имконияти фаро расидани оқибати барои ҷамъият ҳавғоники ҳаракати худро дар намуди ба сирояти ВНМО мубтало гардидани шахси дигарро пешбинӣ карда, вале бе асосҳои ба он кофӣ (на дар ҳама ҳолатҳо рифола дуруст истифода мешавад ё сифати хуб дорад), худбоварона ҳисоб карда бошад, ки дар натиҷаи истифодаи рифола, ВНМО ба шахси дигар намегузарад. Аммо, аз сабаби нодуруст истифода бурдани рифола ё аз сифати пасти рифола (кафидани рифола, ба-ромадани рифола), шахси дигар ба ВНМО сироят мегардад.

² Хабаров А.В. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебное пособие и курс лекций для студентов дистанционной формы обучения. Ч. 1. Тюмень: Изд-во Тюменского Государственного университета, 2005. С. 124; Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к Уголовному кодексу Туркменистана. Постатейный / Под общ. ред. проф. А.В. Смирнова. Ашхабад, 2013. С. 229.

³ Тафсир ба моддаҳои алоҳидан Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Зери таҳрири Қаҳҳоров А.А. Душанбе, 2011. С. 47.

⁴ Ниг.: Можайская Л.А. Социально-правовые проблемы профилактики ВИЧ – инфекции / СПИД – а (Уголовно-правовые и медицинские аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 14.

Субъекти чинояти дар қисми 2 ва 3 моддаи 125 КЧ ҶТ пешбинигардида маҳсус мебошад, яъне гайр аз нишонаҳои умумии шахси воқеӣ будан, мукаллаф будан ва ба синни шонздаҳсолагӣ расидан, - дорои нишонаҳои иловагӣ мебошад – мубталои сирояти ВНМО будани шахс ва ҳатман доир ба дорои сирояти мазкур буданаш воқиф бошад. Дар сурати бо ВНМО гирифтор намудани шахси дигар аз тарафи шахсе, ки мубталои ин беморӣ будани худро намедонист, таркиби ин чиноятро ташкил намедиҳад.

Категорияи чинояти дар қисми 2 моддаи 125 КЧ ҶТ пешбинигардида миёна мебошад: бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз ду то панҷ сол ҷазо дода мешавад.

Дар қисми 3 моддаи 125 КЧ ҶТ ҷавобгарии чиноятиро барои ҷунин ҳолатҳои вазнинкунандай ҷазо муқаррар гардидааст:

а) бо ВНМО сироят кардани ду ё зиёда шахсон аз ҷониби шахсе, ки мубталои ин беморӣ будани худро медонист;

б) бо ВНМО сироят кардани шахси баръало ноболиг аз ҷониби шахсе, ки мубталои ин беморӣ будани худро медонист.

Категорияи чинояти дар қисми 3 моддаи 125 КЧ ҶТ пешбинигардида миёна мебошад: бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз панҷ то даҳ сол ҷазо дода мешавад.

Сироят кардан бо қасалии зӯҳравӣ

Сироят кардан бо қасалии зӯҳравӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 126 КЧ ҶТ муқаррар гардида, аз ду қисм иборат мебошад. Дар қисми 1 моддаи мазкур ҷавобгарии чиноятий барои бо қасалии зӯҳравӣ сироят кардани шахси дигар аз ҷониби шахсе, ки мубталои ин беморӣ будани худро медонист, пешбинӣ гардидааст.

Объекти сироят кардан бо қасалии зӯҳравӣ муносабати ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятий ҳифзшаванде ташкил медиҳад, ки дар вақти содир намудани ин чиноят ба саломатии шахс зарар расонида мешавад (сироят гардидан бо бемории зӯҳравӣ).

Тарафи объективии ин чиноят аз нишонаҳои зерин иборат мебошад:

1. Кирдор дар шакли ҳам ҳаракат ва ҳам дар шакли беҳаракатӣ ифода мегардад – алоқаи ҷинсӣ, риоя накардани гигиенаи шахсӣ ва қоидаҳои муҳофизатӣ. Дар алоқаи ҷинсӣ агар зан гайрифъолӣ нишон дишад – аломати беҳаракатӣ дар он ифода мегардад;

2. Оқибат дар намуди гирифтор шудани ҷабрдида ба сирояти қасалии зӯҳравӣ;

3. Робитаи сабабии байни кирдори содиршуда ва оқибат дар намуди мубтало гардидан ба сирояти қасалии зӯҳравӣ.

Аз рӯйи конструксияи тарафи объективии ҷиноят, таркиби ҷинояти дар моддаи 126 КҶ ҶТ пешбинигардида моддӣ ба хисоб меравад ва дар сурати аз кирдори (харакат ё беҳаракатии) шахс (сирояти бемории зӯҳравӣ будани ҳудро донад) фаро расидани оқибат дар намуди “ба сирояти бемории зӯҳравӣ гирифтор шудан”, хотимаёфта хисобида мешавад.

Бемориҳои зӯҳравӣ – гурӯҳи bemoriҳои сирояти мебошанд, ки асосан бо роҳи алоқаи ҷинсӣ аз шахси дорон сирояти бемории зӯҳравидошта ба шахси дигар мегузаранд.

Бемориҳои зӯҳравӣ аз рӯйи меъёрҳои тиббӣ муайян карда мешаванд.

Сироятҳои тавассути алоқаи ҷинсӣ интиқолёбанда асосан инҳо эътироф мегарданд:

- оташак (сифилис);
- сӯзок (гонорея);
- вируси ҳерпсӣ;
- уреаплазмоз (микоплазмоз);
- хламидиоз⁵.

Оташак (Сифилис)

Оташак ба bemoriҳои мансуб мебошад, ки бо роҳи алоқаи ҷинсӣ (бемориҳои узвҳои таносул) мегузаранд. Барангезанд – трепонемаи хиратоб (*Treponema pallidum*). Оташак бо ҳусусияти ҷараёни камҳаракат инкишоф меёбад. Дар давраҳои дерин вай метавонад боиси осебёбии вазнини системи асаб ва узвҳои дохилӣ гардад.

Дар аксарияти холатҳо, сироятшавӣ бо оташак ҳангоми алоқаҳои ҷинсӣ дар маҳбал, даҳон ва ё рострӯда ба вучуд меояд. Бештар bemoroni гирифтари оташаки ибтидой (бо заҳмҳо дар узвҳои таносул, дар даҳон ва ё рострӯда) сироят кунанда мебошанд. Файр аз ин, гузаштани сироят ҳангоми ҳомиладорӣ аз модари гирифтари беморӣ ба ҷанин мумкин аст, инчунин эҳтимоли сироятшавӣ ҳангоми хунгузаронӣ.

Давраи ноаёни оташак одатан 3-4 ҳафтаро (аз 2 то 6 ҳафта) дар бар мегирад.

⁵ Доир ба тавсифи ин bemoriҳои сирояти нигаред; Сомонаи Ташкилоти ҷамъиятии ҷумҳуриявии «СПИД Фонд Шарқу Ғарб – Тоҷикистон» // <http://www.afew.tj>.

Аломатҳои оташак хеле гуногун мебошанд. Онҳо вобаста аз давраи беморӣ тағиیر меёбанд. Се давраи бемории оташакро фарқ мекунанд:

1. Оташаки ибтидой пас аз хотимаёбии давраи ноаёнӣ ба вучуд меояд. Дар ҷойи ба организм роҳёфтаи барангезанда заҳми бедарди решашааш гафс пайдо мешавад (сӯзоки саҳт). Пас аз 1-2 ҳафтаи баъди пайдоиши заҳм, ғадудҳои сафроӣ дар атрофии он варам мекунанд (ҳангоми паҳншавии заҳм дар даҳон варами ғадудҳои сафроии зери ҷоғ ва осебёбии узвҳои таносул – ғадудҳои сафроии қадкашак дида мешавад). Заҳм (сӯзоки саҳт) дар давоми 3-6 ҳафтаи пайдоиш мустақилона сиҳат мешавад.

2. Оташаки тақрорӣ дар фосилаи 4-10 ҳафта пас аз пайдоиши заҳм (2-4 моҳ пас аз сироятшавӣ) ба вучуд меояд. Вай дорои хусусияти дамиданни доначаҳои мутаносиби тиратоб дар тамоми бадан мебошад, аз ҷумла дар кафи дастон ва кафи пойҳо. Ба пайдоиши доначаҳо бисёр вақт дарди сар, бехолӣ, баландшавии ҳарорати бадан (мисли зуқом) ҳамроҳ мешавад. Ғадудҳои сафроӣ дар тамоми бадан варам мекунанд. Оташаки тақрорӣ дар шакли паин-ҳамивазшавии хурӯҷ ва ифокат (давраҳои гузариши бе аломат) ҷа-раён мегирад. Ҳамзамон, рехтани мӯи сар эҳтимол дошта, дар узвҳои таносул ва дар атрофии мақъад пайдоиши доначаҳои ҳамранги бадан ба назар мерасад (кондиломаҳо).

3. Оташаки сеюмкарата ҳангоми мавҷуд набудани табобат дар мурури солҳои зиёди сироятшавӣ пайдо мешавад. Ҳамзамон системаи асаб (аз он ҷумла майнаи сар ва ҳароммагз), устухонҳо ва узвҳои дохила (аз он ҷумла дил, чигар ва ҳоказо) осеб меёбанд.

Ҳангоми сироятшавӣ дар вақти ҳомиладорӣ сирояти оташаки модарзодии навзод эҳтимол дорад. Оташаки модарзодӣ метавонад боиси осебёбии вазнинтарин ва ё вафоти навзод гардад.

Аз рӯйи натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ, ҳангоми мавҷуд набудани табобат дар сеяки беморон оташаки сеюмдарача ташаккул меёбад. Тақрибан ҷоряки беморон аз оқибати он ба ҳалокат мерасанд.

Сӯзок (гонорея)

Сӯзок низ ба гурӯҳи бемориҳое тааллуқ дорад, ки бо роҳи алоқаи ҷинсӣ мегузараванд (бемориҳои узвҳои таносул). Барангезанда – ғонококк (*Neisseria gonorrhoeae*). Ҳангоми ин беморӣ осебёбии роҳи пешбронӣ (уретра), рострӯда, ҳалқ, гарданаи баччадон ва ҷашм аз эҳтимол дур нест.

Дар аксарият ҳолатҳо сироятшавӣ аз сӯзок ҳангоми алоқаҳои ҷинсӣ ба маҳбал ва рострӯда ба вучуд меояд. Эҳтимоли сироятшавӣ ҳангоми алоқаи даҳонӣ низ вучуд дорад.

Ҳангоми гузариш аз роҳҳои наслӣ эҳтимоли сироятшавии наазод бо инкишофи конъюнктивити гонококкӣ вучуд дорад.

Ҳангоми алоқаи чинсии даҳонӣ эҳтимоли сироятшавӣ пасттар мебошад. Бо дарназардошти паҳншавии фарингити бе аломат дар байни фоҳишаҳо, алоқаи чинсии бидуни рифоларо бо фоҳиша бехатар ҳисобидан мумкин нест.

Давраи ноаёни сӯзок дар мардон одатан аз 2 то 5 шабонарӯзро дар бар гирифта, дар занон – аз 5 то 10 шабонарӯз.

Аломатҳои сӯзок дар мардон:

- тараишшӯҳи сафеду зардчатоб аз роҳи пешброн;
- ҳиссиёти дард ҳангоми пешбронӣ.

Аломатҳои сӯзок дар занон:

- тараишшӯҳи сафеду зардчатоб аз маҳбал;
- дарднокӣ ҳангоми пешбронӣ;
- хунравӣ дар фосилаи ҳайзҳо;
- дард дар зери шикам.

Фарингити гонококкӣ (осебёбии ҳалқ) аксар вақт бе аломат мегузарад. Баъзан он бо ҳисси дард дар гулӯ зоҳир мегардад.

Проктити гонококкӣ (осебёбии рострӯда) одатан бе аломат мегузарад. Эҳтимоли ҳисси дард дар рострӯда, хориш ва тараишшӯҳ аз рострӯда вучуд дорад.

Фарингити гонококкӣ ва проктити гонококкӣ ҳам дар мардон (махсусан тамоюли шаҳвонии ғайритабии мард бо мард ва майли шаҳвонӣ ба ҳарду чинс бисексуалий) ва ҳам дар занон ба назар меграсад.

Дар занон сӯзок асосан бидуни ягон аломат мегузарад. Ҳатто агар аломатҳо пайдо шаванд, онҳоро на ҳама вақт дуруст баҳо медиҳанд. Масалан, тараишшӯҳи сафеди зардчатобро аз маҳбали занон одатан бо қандидоз алоқаманд мекунанд; ҳисси дардро ҳангоми пешбронӣ бошад бо – варами масона.

Дар мардон аворизи бештари сӯзок ин илтиҳоби зоиди хоя – эпидидимит мебошад.

Дар занон аворизи бештари сӯзок – бемории илтиҳоби баччадон ва тухмдон ба назар мерасад, ки яке аз сабабҳои асосии безурриёти занона мебошад. Ҳамзамон, олати муҳофиза аз ҳамл ва ҳайз ҳавфи бемориҳои илтиҳобии бачадон ва тухмдонро меафзоянд.

Ҳангоми паҳншавии гонококкҳо ба узвҳои дигар сирояти гонококки носомонии нутфабарорӣ пайдо мешавад. Ҳамзамон, пайвандҳо, пӯст, майнаи сар, дил ва ҷигар осеб меёбанд. Ҳангоми роҳ

ёфтани гонококкхо ба чашм конъюнктивити гонококкӣ пайдо мешавад.

Барои ташхиси сӯзок танҳо мавҷудияти аломатҳо нокифоя аст. Тасдиқёбии ташхис бо усулҳои лабораторӣ зарур мебошад.

Агар шаҳс аз бемории сӯзок табобат ёбаду, шарики чинсиаш – не, ӯ метавонад такроран сироятдор шавад.

Вируси ҳерпесӣ

Дар натиҷаи хуручи вируси ҳерпеси оддӣ, он ҳам дар узвҳои таносул ва ҳам дар лабҳо пайдо мешавад. Ин вирус ниҳоят сироятпазир аст. Сироятшавӣ дар ҳаёт як маротиба ба амал меояд. Пас аз ин, вирус якумрӣ дар организми инсон ҷойгир мешавад, ҳатто пас аз табобати он ҳам.

Давраи ноаёнӣ (ниҳонӣ) – 3-7 рӯз. Пас аз ин дар атрофи узвҳои таносул сурхӣ, инчунин ҳиссиёти сӯзиш ва хориш пайдо мешавад, хусусан ҳангоми пешбронӣ, гусл кардан ва роҳгардӣ. Сипас ҳубобчаҳои хурд пайдо шуда, зуд мекафанд ва дар ҷои онҳо заҳмчаҳои дарднок ба вучӯд меоянд. Дар ин ҳолат аҳволи бемор то як андоза бад мешавад (бехолӣ, дарди сар, ҳарорати баланд). Варами гадудҳои сафроӣ ба назар мерасад.

Ҳубобчаҳо, ҳиссиёти нофорам дармуддати 1-2 ҳафта мегузаранд, лекин аз баски вирус дар организм бοқӣ мемонад, беморӣ дар ҳолати сустшавии ҷиддии қувваҳои муҳофизати организм метавонад такроран хуруҷ гирад. Табобати ҳерпеси таносули баҳри камшавии дард ва пешгирий кардани такрорёбӣ равона карда мешавад.

Аворизи эҳтимолӣ:

- дар занон ҳерпеси узвҳои таносул бисёр вақт боиси исқоти беихтиёнаи ҳамл, таваллуди бармаҳал, сироятирии ҷанин ва баъзан аномалияҳои модарзодии (ғайримуқаррарӣ) инкишофи кӯдак мегардад;
- аворизи беморӣ метавонад ба осеби ҳерпесии системаи марказии асад оварда расонад;
- осеби пардаи луобии ҷашмҳо метавонад боиси аз даст доғдани қувваи босира гардад (нобиной);
- алоқа байни бемории ҳерпес ва саратони (омос) узвҳои таносул муайян карда шудааст.

Уреаплазмоз (микоплазмоз)

Уреаплазмоз (микоплазмоз) аз микробҳо сар мезанад: микоплазмаҳо ва уреаплазмаҳо. Дар 5-15% ҳолатҳо микоплазмоз ва уреаплазмоз дар шахсони воқеан сиҳат ошкор мешавад. Дар 70% ҳолатҳо беморӣ дар якҷояй бо трихомоноз, сӯзок, хламидиоз ва ҳоказо мушоҳида шудааст. Паҳнкунандай ягонаи сирояти инсон

мебошад. Ин микробҳо дар муҳити беруна ноустувор буда, дар организм танҳо дар пардаҳои лубӣ ҷойгир мешаванд ва ба хуну сафро, моддаҳои дигари организм роҳ намёбанд, ба дохили ҳеч як бофта низ (аз он чумла ҳамројк) ворид шуда наметавонанд, бинобар ин сироятшавӣ асосан бо роҳи алоқаи ҷинсӣ ба амал меояд.

Ҳам мардон ва ҳам занон бемор мешаванд, аммо беморӣ ба-рои мардон хеле ҳавфнок мебошад. Зиштии беморӣ аз он иборат аст, ки төъдоди асосии беморон ҳудро сиҳат мепиндоранд (бо сабаби ҷой надоштани аломатҳои аёни сироят), бинобар ин тарзи маъмулии ҳаётро нигоҳ медоранд.

Давраи ниҳонии сироят - аз 3 рӯз то 5 ҳафта. Мушоҳида карда шудааст, ки аломатҳои беморӣ ҳар қадар фаъол бошанд, ин давра ҳамон қадар қӯтоҳтар мегардад. Ҳар замон шикоятиҳо нисбати ҳориҷ дар узвҳои таносул, тараҷҷӯҳи на он қадар зиёд аз узвҳои таносул, дарднокии ҳусусияташ номаълум, риштаҳои лубӣ дар пешоб пайдо шаванд.

Сирояти ҷараёнаш бидуни аломатҳо ҳангоми ҳомиладорӣ ва таваллуд, хунуқхӯрии аз ҳад зиёди бадан, вазъиятҳои гуногуни бошиддати рӯҳӣ ва ҷисмонӣ метавонад фаъолтар гардида, боиси аворизҳои вазнин шаванд: исқоти септиқӣ, ҷараёнҳои илтиҳобии ҷанин ва ё навзод, инчунин ҷараёнҳои илтиҳобии узвҳои таносул ва масона. Дар натиҷаи ҷараёни тулӯъкунанда ҳам дар мардон ва ҳам дар занон пайдоиши безурриётӣ имконпазир аст. Дар занони навориз камтар ба назар мерасад.

Безурриётӣ мардон ҳангоми гирифтторӣ ба уреаплазм метавонад на танҳо оқибати ҳуручи илтиҳоб дар узвҳои таносул, балки таъсири бевоситаи уреаплазм ба ҳуҷайраҳои манӣ (сперматозоидҳо) бошад. Дар занон илтиҳоби узвҳои таносули дохилий суръатноктар ва зиёдтар инкишоф мёбад, зоро ҷаҳони микоплазмҳо ба ҳуҷайраҳои манӣ ба амал омада бо ёрии ҳуди онҳо мегузаранд.

Хламидиоз

Дар инсон сирояти хламидиоз одатан аз ҷониби бактерияе пайдо мешавад, ки «хламидия трахоматис» ном гирифтааст. Хламидияҳо дар муҳити берун бе ниҳоят ноустувор мебошанд.

Дар организми инсон хламидияҳо танҳо дар пардаҳои лубӣ ҷойгир шуда метавонанд, ки тавассути онҳо сироят бе ҳеч як душворӣ паҳн мешавад. Нишондиҳандаҳо дар бораи имконияти воридшавӣ ба хун, сафро ва дигар моддаҳои организм мавҷуд нест, сирояти хламидии махсусан ба системаи олоти таносул ва масона осеб мерасонад, гарчанд эҳтимоли авҷ гирифтани илтиҳоби пардаи

лубоби чашмон, рохҳои нафас, пайванҷо пайдо шавад. Ҳам мардон ва ҳам занон зуд зуд ба бемории хламидиоз гирифтор мешаванд.

Давраи ниҳонӣ аз 5 то 30 – рӯзро дар бар мегирад. Ҷудогона ин сироят ниҳоят кам дар кам дида мешавад, аксар вақт вай бо дигар сироятҳои тавассути алоқаи ҷинсӣ интиқолёбанда якҷоя ҷараён мегирад, дар навбати аввал бо трихомоноз.

Одатан сирояти хламидий бидуни алломатҳои зоҳирӣ ҷараён мегирад. Дар мардон ин беморӣ дар 1/3 ҳолатҳо боиси осебёбии нерӯмандии ҷинсӣ (сустшавии эрексия, оргазм, пеш аз муҳлат ҳориҷшавии нутфа), безурриётӣ мегардад, ки чӣ дар натиҷаи илтиҳоби узвҳои дохилии таносул ва чӣ вайроншавии ҷараёни ташаккулёбии ҳӯҷайраҳои маниӣ ба вучуд меояд. Илтиҳоби гадуди олоти таносули мард ва ҳояҳо дар 46% беморон мушоҳида карда мешавад.

Дар занон ҳангоми амали алоқаи ҷинсӣ хламидияҳо ба нутфа (сперматозоид) часпида, метавонанд на танҳо ба найҳои бачадон рафта расида қабзияти онҳоро ба миён оранд, балки ковокии шикамро низ фаро мегиранд, ки ин ҳолат боиси сарзании бемориҳои узвҳои дохили: ҷигар, испурҷ, пардаи шикам ва ҳуручи раванди илтиҳобӣ мегардад. Аксар вақт хламидиоз сабаби ҳомиладории патологӣ ва таваллуд мегардад. Хламидиоз дар ҷашмҳои калонсолон одатан ҳангоми гузариши сироят аз узвҳои таносул ва масона сарзада, бисёр вақт алломати нахустини беморӣ дар шахс ва ё шарики алоқаи ҷинсии вай мебошад.

Аломатҳои хламидиоз: ҳиссиёти нофорам, кам дар кам ҳориш, дард дар роҳи пешоб ва ё маҳбал, тараашшуҳи на онқадар зиёд аз узвҳои таносул, ки ба ширеш монандӣ дорад ва эҳтимол зиёдшавии пешборонӣ. Ҳамаи ин зуҳурот одатан кӯтоҳмуддат буда, лекин метавонанд такрор ёбанд.

Аворизҳои имконпазир ҳангоми хламидиоз воқеан ҳам он тавре мебошанд, ки мавриди трихомоноз ҳуруҷ мекунанд.

Ҳабардор намудани шарикони ҷинсии худ дар бораи беморӣ хеле муҳим аст, инчунин ҷиҳати аз муоина гузаштан ва гирифтани табобат ўро боварӣ ҳосил кунонидан зарур аст.

Тарафи субъективии ин ҷиноятро гуноҳ дар шакли ҳам қасд ва ҳам беэҳтиётии ҳудбоварона ташкил медиҳад. Қасд ҳам бевосита ва ҳам бавосита буда метавонад.

Гуноҳ дар шакли беэҳтиётии ҳудбоварӣ низ дар ин таркиби ҷиноят ҷой дошта метавонад. Мисол, ҳангоми алоқаи ҷинсӣ, шахсе, ки ба сирояти бемории зӯҳравӣ гирифтор будани ҳудашро ме-

донад, имконияти фаро расидани оқибати барои чамъият хавфно-ки ҳаракати худро дар намуди ба гирифтори сирояти бемории зӯҳравӣ мубтало гардидаши шахси дигарро пешбинӣ карда, вале шахс ба худмуолиҷакунӣ машғул шуда, бе асосҳои ба он кофӣ, худро муолиҷашуда ҳисобида, бар он умед бастааст, ки шахси дигар бо касалии зӯҳравӣ сироят намегардад.

Субъекти чинояти дар моддаи 126 КҔ ҔТ пешбинигардида, – шахси воқеии мукаллафи дорои сирояти касалии зӯҳравие ба ҳисоб меравад, ки дар вақти сироят намудан бо касалии зӯҳравӣ ба синни шонздаҳсолагӣ расидааст ва он дорои чунин беморӣ будани худро медонист.

Дар қисми 2 моддаи 126 КҔ ҔТ ҷавобгарии чинояти барои чунин ҳолатҳои вазнинкунандай ҷазо муқаррар гардидааст:

а) сироят кардан бо касалии зӯҳравӣ ду ё зиёда шахсонро аз ҷониби шахсе, ки бо сирояти касалии зӯҳравӣ мубтало будани худро медонист;

б) сироят кардан бо касалии зӯҳравӣ шахси баръало ноболигро аз ҷониби шахсе, ки бо сирояти касалии зӯҳравӣ мубтало будани худро медонист.

Категорияи чинояти дар қисмҳои 1 ва 2 моддаи 126 КҔ ҔТ пешбинигардида начандон вазнин эътироф мешавад:

- **қисми 1:** бо ҷарима ба андозаи аз дусад то панҷсад нишондиханда барои ҳисобҳо ё корҳои ислоҳӣ ба муҳлати аз як то ду сол ҷазо дода мешавад.

- **қисми 2:** бо ҷарима ба андозаи аз панҷсад то ҳафтсад нишондиханда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати то ду сол ҷазо дода мешавад.

3.4. Кирдорхое, ки ҳаёт ва саломатии шахси дигарро дар ҳатар мегузоранд

Таҳди迪 қуштан ё расонидани зарари вазнин ба саломатӣ

Таҳди迪 қуштан ё расонидани зарари вазнин ба саломатӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 120 КҔ ҔТ муқаррар гардидааст.

Диспозитсия моддаи 120 КҔ ҔТ таҳди迪 қуштан ё расонидани зарари вазнин ба саломатиро он вақт эътироф менамояд, ки агар барои амалӣ ғаштани ин таҳдид асоси тарсу ҳарос мавҷуд бошад.

Объекти таҳди迪 күштән ё расониданы заары вазнин ба саломаттый – муносибаттой чамъиятии бо қонунгузории чинояттый хифзшавандае, ки дахлнопазирии ҳаёт ва саломатии шахсротаъмин менамоянд, ташкил медиҳад.

Цабрдидаи чинояттый мазкур дилхөх шахс буда метавонад, ба истиснои таҳди迪 күштән ё расониданы заары вазнин ба саломатии:

1. кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, хизматчиёни ҳарбий (хамчунин нисбати шахсони наздикি онҳо) бо мақсади монеъ шудан ба фаъолияти қонунии ин шахсон оид ба муҳофизати тартиботи чамъияттый ё таъмини амнияти чамъияттый ё аз рӯйи интиқом барои фаъолияташон содир шуда бошад. Ҷавобгарии чинояттый дар ин ҳолат бо моддаи 329 КЧ ҔТ фаро мерасад. Агар таҳди迪 күштән ё расониданы заары вазнин ба саломатии кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, хизматчиёни ҳарбий (хамчунин нисбати шахсони наздикি онҳо) бо мақсади монеъ шудан ба фаъолияти қонунии ин шахсон оид ба муҳофизати тартиботи чамъияттый ё таъмини амнияти чамъияттый ё аз рӯйи интиқом барои фаъолияташон содир шуда набошад, пас ҷавобгарии чинояттый мутобики моддаи 120 КЧ ҔТ фаро мерасад;

2. судя, машваратчи халқӣ, прокурор, муфаттиш, шахсе, ки таҳқиқ мегузаронад, адвокат, эксперт, тарҷумон, пристави суд ё котиби суд, иҷроҷии суд (хамчунин наздикони онҳо) вобаста ба гузаронидани таҳқиқ, тафтиши пешакӣ, баррасии парвандада ё мавод дар суд ё иҷрои ҳукм, ҳалномаи суд ё санади дигари судӣ. Ҷавобгарии чинояттый дар ин ҳолат бо моддаи 356 КЧ ҔТ фаро мерасад. Агар таҳди迪 күштани ё расониданы заары вазнин ба саломатии судя, машваратчи халқӣ, прокурор, муфаттиш, шахсе, ки таҳқиқ мегузаронад, адвокат, эксперт, тарҷумон, пристави суд ё котиби суд, иҷроҷии суд (хамчунин наздикони онҳо) бо гузаронидани таҳқиқ, тафтиши пешакӣ, баррасии парвандада ё мавод дар суд ё иҷрои ҳукм, ҳалномаи суд ё санади дигари судӣ вобаста набошад, пас ҷавобгарии чинояттый мутобики моддаи 120 КЧ ҔТ фаро мерасад;

3. сардор бинобар вазифаҳои хизмати ҳарбиро иҷро кардани вай. Ҷавобгарии чинояттый дар ин ҳолат бо моддаи 371 КЧ ҔТ фаро мерасад. Агар таҳди迪 күштани ё расониданы заары вазнин ба саломатии сардор бо вазифаҳои хизмати ҳарбии ў вобаста набошад, пас ҷавобгарии чинояттый мутобики моддаи 120 КЧ ҔТ фаро мерасад.

Тарафи объективии ин чиноят – кирдор дар шакли харакатхое ифода мегардад, ки асоси дар ҷабрдида тарсу ҳароси марг ва зарари вазнин ба саломатиро ба миён меоранд.

Дар КҖ ҖТ мағұхуми таҳдид шарқ дода нашудааст, ҳамчунин олимони соҳа доир ба он тасаввутоти ягона надоранд. Ҳамин тавр, як гурӯҳи олимон (Н.В. Стерехов, И.Ю. Бунеев) зикр менамоянд, ки таҳдид дар күштән ё расонидани зарари вазнин ба саломатӣ як шакли маҷбуркунӣ маҳсуб меёбад⁶; дигар гурӯҳ (Г.К. Костров, Л.В. Сердюк, Н.И. Панов) эътироф менамоянд, ки ҳамчун шакли зӯроварӣ маҳсуб меёбад⁷. Сеюм гурӯҳи олимон (Л.А. Андреев, А.И. Чучаев, С.В. Бородин, М.М. Ватанов) қайд менамоянд, ки он ҳамчун ифодаи содир кардани ниятҳои чинояткорона мебошад⁸. Чорум гурӯҳи олимон (М.Т. Мұхаммадиев, А.А. Чугунов, А.Д. Чернявский)⁹ таҳдидро чун таъсиррасонии (зӯроварии) руҳӣ (психологӣ) ба шахс эътироф менамоянд¹⁰.

Ҳамай ақидаҳои матрахгардидаи олимон ва мутахассисони соҳа ҳақиқати таҳдидро ифшо менамоянд ва ба ҳамдигар алоқамандӣ доранд. Гурӯҳе аз онҳо таҳдидро чун маҷburkunӣ ва дигарашон чун таъсиррасонии руҳӣ эътироф намудаанд.

Аз муқаррароти моддаи 43 КҖ ҖТ низ бар меояд, ки маҷburkunӣ ҳам ҷисмонӣ ва ҳам руҳӣ буда метавонад. Дар мод-

⁶ Ниг.: Стерехов Н.В. Ответственность за угрозу по советскому уголовному праву. Свердловск, 1972. С. 55; Бунеев И.Ю. Уголовная ответственность за принуждение к даче показаний: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2000. С. 9–10.

⁷ Костров Г.К. Уголовно-правовое значение угрозы: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1970. С. 12; Сердюк Л.В. Психическое насилие как предмет уголовно-правовой оценки: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1979. С. 11; Панов Н.И. Основные проблемы способа совершения преступления в советском уголовном праве: дис. ... док. юрид. наук. Харьков, 1987. С. 135; Тафсир ба КҖ ҖТ // Зери таҳрири Шарипов X.X. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 259.

⁸ Андреев Л.А. Состав преступления изнасилования в советском уголовном праве: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1962. С. 81–82; Чучаев А.И. Преступления против правосудия. Ульяновск, 1997. С. 16; Бородин С.В. Преступления против жизни. М., 2000. С. 327.

⁹ Тафсир ба моддаҳои алоҳидай Кодекси чинояттии Ҷумҳурии Тоҷикистон / Зерни таҳрири Қаҳҳоров А.А. Душанбе, 2011. С. 36; Чугунов А.А. Принуждение к совершению сделки или к отказу в ее совершении // Труды филиала МГЮА в г. Кирове. 2001. № 5. С. 128; Чернявский А.Д. Психическое насилие при совершении корыстных преступлений: уголовно-правовые и криминологические проблемы: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1991. С. 48.

¹⁰ Ильянова О.И. Угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью и их предупреждение: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2005. С. 15.

даи 134 КЧ ҖТ чавобгарии чиноятӣ барои маҷбуркунӣ муқаррар гардидааст, ки мақсади он барои иҷро кардан ё иҷро накардани ягон ҳаракат равона гардидааст. Дар таҳди迪 күштанд ё расонидани зарари вазнин ба саломатӣ бошад, иҷро кардан ё иҷро накардани ягон ҳаракат талаб карда намешавад. Бинобар ин, муқаррароти қонунгузорӣ фикри олимон Н.В. Стерехов, И.Ю. Бунеев, ки таҳди迪 күштанд ё расонидани зарари вазнин ба саломатиро чун шакли маҷburkunӣ эътироф менамоянд¹¹, нодуруст меҳисобад. Вобаста ба ин, А.А. Крашенников¹² тасдиқ менамояд, ки маҷburkunӣ ифодакунандай таҳди迪 күштанд ё расонидани зарари вазнин ба саломатӣ намебошад, зоро дар ин таҳдид иҷро кардан ё иҷро накардани ягон ҳаракат дар назар дошта намешавад.

Тасаввуроти маъмултарин ва мувофиқ ба таҳдид ин ақидаи М.Т. Муҳаммадиев¹³, А.А. Чугунов¹⁴, А.Д. Чернявский¹⁵, ки таҳдиdro чун таъсиррасонии (зӯроварии) рӯҳӣ (психологӣ) ба шахс эътироф менамоянд, мавриди қабул дониста мешавад. Дар баробари ин олимон, инчунин И.В. Лукянова¹⁶ мағхуми таҳdidro пешниҳод менамояд, ки он низ хусусияти таъсиррасонии рӯҳиро доромебошад: “таҳдид – таъсиррасонии иттилоотии ба ҷамъият ҳаҷонунон зиддиҳукукӣ нисбат ба ҷабрдида”.

Вобаста ба муқаррароти қонунгузорӣ ва ақидаи олимону му-таҳассисони соҳа, мағхуми таҳдиди күштанд ё расонидани зарари вазнинро чунин ифода кардан ба мақсад мувофиқ аст: “ҳамчун шакли зӯроварии рӯҳӣ (бавосита ё бевосита) эътироф гардида, дар ваъда додан ва огоҳ кардан чун иттилооти ба ҷамъият ҳаҷонунон ҷиҳати расонидани зарар ба ҳаёт ва саломатӣ, ифода мейбад”. Ма-

¹¹ Ниг.: Стерехов Н.В. Ответственность за угрозу по советскому уголовному праву. Свердловск, 1972. С. 55; Бунеев И.Ю. Уголовная ответственность за принуждение к даче показаний: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2000. С. 9-10.

¹² Крашенников А.А. Угроза в уголовном праве России (проблемы теории и практики правового регулирования). Ульяновск, 2002. С.14.

¹³ Тағсир ба моддаҳои алоҳидай Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон / Зери таҳрири Қаҳҳоров А.А. Душанбе, 2011. С. 36.

¹⁴ Чугунов А.А. Принуждение к совершению сделки или к отказу в ее совершении // Труды филиала МГЮА в г. Кирове. 2001. № 5. С. 128.

¹⁵ Чернявский А.Д. Психическое насилие при совершении корыстных преступлений: уголовно-правовые и криминологические проблемы: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1991. С. 48.

¹⁶ Лукянова И.В. Угроза как преступление в уголовном праве России: автореф. дис. ... канд. юридю наук. М., 2004. С. 9.

фхуми зикргардида олимони дигари соха, аз қабили Л.В. Данелян¹⁷ ва М.В. Хабарова¹⁸ низ, шарҳ дода чонибдорӣ намудаанд.

Чи тавре аллакай зикр намудем, он вакт кирдори шахс ҳамчун таҳдиди күштан ё расонидани зарари вазнин ба саломатӣ эътироф карда мешавад, ки агар барои амалӣ гаштани ин таҳдид асоси тарсу ҳарос мавҷӯд бошад. Аломати чой доштани асоси тарсу ҳарос дар таҳдид шарти асосии чинояти мазкур ба ҳисоб меравад.

Таҳдид дар күштан ё расонидани вазнин ба саломатӣ бояд аз ҳазл ва шӯҳӣ фарқият дошта бошад. Таҳдид дар күштан ё расонидани вазнин ба саломатӣ хусусияти ҷиддиро доро мебошад.

Олимони соҳа, ки доир ба таҳдиди күштан ё расонидани зарари вазнин ба саломатӣ тадқиқоти илмӣ анҷом додаанд (С.Х. Мазуқов¹⁹, Э.Ф. Побегайл²⁰, Н.В. Стерехов²¹, О.И. Ильянова²² ва ғайраҳо), асоси тарсу ҳаросро дар таҳдиди күштан ё расонидани зарари вазнин ба саломатӣ ба омиљҳои объективӣ ва субъективии он вобаста медонанд.

И.С. Ной и Л.С. Крахмалник ба сифати критерияи ҳатмии таҳдиди күштан танҳо дар омили субъективӣ ифода намудаанд: «Агар таҳдиди күштан дар ҷабрдида эҳсоси таҳдиди күштани ўро ба миён оварда, ҳолати муқаррариашро вайрон карда бошад, пас ба ҷамъият ҳаҷфнокии ӯ чун чиноят эътироф карда мешавад»²³.

Асоси тарсу ҳарос дар таҳдиди күштан ё расонидани зарари вазнин ба саломатӣ аз маҷмӯи аломатҳои объективӣ ва субъективие иборат мебошад, ки аз воқеяни дур набудани содир гардидани ин амалҳоро ифода мекунанд. Ҳамин тавр, таърихи 15 майи соли 2012 таҳминан соати 09:00 ҳоҳари Ш.Зи.С. (мард) – Ш.За.С. бо

¹⁷ Данелян Л.В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2011. С. 8.

¹⁸ Хабарова М.В. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью: уголовно-правовой и криминологический аспект (по материалам Краснодарского края): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2006. С. 8-9.

¹⁹ Мазуқов С.Х. Уголовно-правовая защита личности от угрозы убийством: дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 1997. С. 48.

²⁰ Ниг.: Уголовное право России: в 2 т. / под ред. А.Н. Игнатова, Ю.А. Красикова. М., 1999. Т. 2. С. 49.

²¹ Стерехов Н.В. Ответственность за угрозу по советскому уголовному праву (вопросы теории и практики): дис.... канд. юрид. наук. Свердловск, 1972. С. 138.

²² Ильянова О.И. Угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью и их предупреждение: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2005. С. 26.

²³ Ной И., Крахмальник Л. Об уголовной ответственности за угрозу убийством // Социалистическая законность. 1959. № 6. С. 49.

ҳамрохии модараш Қ.З.Ш. бо шахрванд И.И.Н. (мард), ки дар ҳамсоягии онҳо истиқомат мекунад, барои он, ки духтари ноболиғи И.И.Н. – И.З.И. дар роҳрави бинои истиқоматиашон кӯдаконро чамъ карда бозӣ мекардааст, ҷангу ҷанҷол менамоянд. Сипас, таҳминан соати 10:00 ҳамон рӯз Ш.Зи.С. бо мақсади пуштибонӣ намудани модараш ва хоҳараш ба хонаи И.И.Н. рафта, бар хилофи ҳоҳиши ӯ вориди манзили истиқоматиаш шуда, ӯро лату кӯб мекунад. Баъди ин ҳолат, Ш.Зи.С. аз мизи ҳӯрокхуррии хонаи истиқоматии И.И.Н. корди ҳочагиро гирифта, ба тарафи И.И.Н. дошта таҳдид кардааст, ки ӯро мекушад, аммо аз дасташ модараш Қ.З.Ш. кордро гирифта, онҳоро ҳалос мекунад. Суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе кирдори Ш.Зи.С. бо банди “а” қисми 2 моддаи 174 ва моддаи 120 КЧ ҶТ бандубаст намудааст²⁴.

Омилҳои субъективии асоси тарсу ҳаросро қонунгузории ҷиноятӣ ба ҷабрдида нисбат кардааст – ҳолати рӯҳии тарсу ҳароси ҷабрдида баҳо дода мешавад. Яъне, ҷабрдида дарк карда бошад, ки дар натиҷаи содир гардидани күштор ё зарари вазнин ба саломатии ӯ:

1) ба ҳаёт ё саломатии ӯ чун объекти бо қонунгузории ҷиноятӣ ҳифзшаванд заради расонида мешавад;

2) имконият ё ногузирии фаро расидани марг ё зарари вазнин ба саломатии ҳудро пешбинӣ карда бошад;

3) дарк намуда бошад, ки шаҳси дигар ҳоҳони аз ҳаёт маҳрум кардан ё расонидани зарари вазнин ба саломатии ӯ мебошад.

Ин се ҳолатро эҳсос карда, дар ҷабрдида тарсу ҳарос ба вуқӯй омада бошад.

Ҳамчунин, на дар ҳамаи ҳолатҳо онҳое, ки таҳдид нисбаташон равона мегардад, онро якзайл эътироф менамоянд. Яъне, зани ҳомиладор таҳдиди ба ӯ равонагардидаро дигар хел эътироф менамояд, марди бокувват дигар хел эътироф мекунад – албатта во-баста ба омилҳои объективии таҳдиди күштан ё расонидани зарари вазнин ба саломатӣ.

Омилҳои объективии ба миён омадани асоси тарсу ҳарос дар ҷой, вакът, вазъият, олот, восита ва тарзи содир намудани ҳараратҳои ба ҷамъият ҳавфнок ифода мегарданд:

1. **Ҷойи содир намудани таҳдид.** Таҳдидро дар ҷое содир мекунад, ки касе набошад ва ҳатто садои ёрӣ ҳам барорад, касе наме-фаҳмад. Дар чунин ҳолат, дар бисёр мавридҳо шаҳсро тарсу ҳарос фарогир мешавад.

²⁴ Бойгонии суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе // Парвандаи ҷиноятии № 1-433/12.

2. Вакти содир намудани таҳдид. Дар соати 02:00 шаб таҳдид ҳолати тарсу ҳаросро дар шахс бештар ба вуқӯй оварданаш имкон дорад, нисбат ба соатҳое, ки дар он мардум бедор ҳастанд.

3. Вазъияти содир намудани таҳдид. Ҷабрдида дар ҳолати беморӣ, мастиӣ, дасту пойи баста, ҳомиладорӣ ва ба инҳо монанд қарор дорад. Албатта дар чунин вазъиятҳо қарор доштани ҷабрдида, заифӣ ва ҳарчи бештар тарсу ҳарос ӯро фарогир мешавад.

4. Олоти содир намудани таҳдид. Агар таҳдиди күштан ё расонидани зарари вазнин ба саломатӣ бо силоҳи оташфишонӣ ё дигар предметҳое, ки ба сифати силоҳ баромад мекунанд содир шавад, воқеяти содир намудани ин ҷиноят бештар мегардад.

5. Воситаи содир намудани таҳдид. Субъекти ҷиноят ҳангоми таҳдиди күштан ё расонидани зарари вазнин ба саломатӣ воситаєро истифода мебарад, ки дар дилҳоҳ шахс асоси тарсу ҳаросро ба миён меорад. Мисол, саги калони ваҳшӣ, мори заҳрнок, қаждум ва ба инҳо монанд.

6. Тарзи содир намудани таҳдид. Ҳамаи ҳолатҳои зикргардидаи омили объективии асоси тарсу ҳарос, аз тарзи содир намудани таҳдид вобастагии зиёд доранд. Таҳдид бояд бо тарзе содир карда шавад, ки хусусияти ҳазлу шӯхиро надошта бошад. Дар он бераҳмӣ ва инсонбадбинии (садизми) таҳдидкунанда ифода гардад.

Файр аз ин аломатҳо, инчунин шахсияти таҳдидкунанда низ барои воқеяти тарсу ҳарос асос гардиданаш мумкин аст. Мисол, таҳдидкунанда шахсе мебошад, ки қаблан одамкуширо бо тарзи бераҳмона содир кардааст; ба касе таҳдиди күштан ё расонидани зарари вазнин ба саломатиро раво дидад бошад, онро ичро кардаст; оворагарди беинтизом аст ва ба ин хусусиятҳо монанд.

Таркиби ҷинояти мазкур расмӣ буда, аз лаҳзаи содир намудани таҳдиди күштан ё расонидани зарари вазнин ба саломатӣ хотимаёфта хисобида мешавад, новобаста аз он ки ҷинояткор хостори содир намудани кирдори дар таҳдидаш ибрознамударо дошт ё не.

Тарафи субъективии таҳдиди күштан ё расонидни зарари вазнин ба саломатиро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад. Мақсади ҷиноят нишонаи ҳатмӣ эътироф намешавад, яъне бо мақсади тарсонидан таҳдид кард ё дар воқеъ мақсади күштан ё расонидани зарари вазнин таҳдидро раво дидад буд.

Субъекти ин ҷиноят, шахси воқеии мукаллафе эътироф мегардад, ки дар вакти содир намудани таҳдиди күштан ё расонидани зарари вазнин ба саломатӣ ба синни шонздаҳсолагӣ расидааст.

Дар баяз ҳолатҳо, таҳдиди күштан ё расонидани зарари вазнин ба саломатӣ дар ҷиноятҳои нисбатан вазнинтар ҳамчун алома-

ти ҳатмӣ баромад намудааст, ки бандубости иловагиро ҳамчун маҷмӯи чиноят бо моддаи 120 КҶ ҶТ-ро талаб намекунад. Мисол, дар диспозитсияҳои моддаҳои 138, 249 ва дигар моддаҳои Қисми маҳсуси КҶ ҶТ.

Категорияи чинояти таҳди迪 куштан ё расонидани зарави вазнин ба саломатӣ начандон вазнин эътироф мешавад: бо маҳдуд кардани озодӣ ба муҳлати то ду сол ё маҳрум соҳтан аз озодӣ ба муҳлати то ду сол ҷазо дода мешавад.

Вайрон кардани қоидаҳои ҷарроҳии пайвандсозӣ

Вайрон кардани қоидаҳои ҷарроҳии пайвандсозӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 121 КҶ ҶТ муқаррар гардида, аз ду қисм иборат мебошад.

Вайрон кардани қоидаҳои ҷарроҳии пайвандсозӣ дар Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон соли 1961 муқаррар нагардида буд. Ба-рои хифзи ҳаёт ва саломатии инсон, илми тиб ба пешравиҳои назаррасе ноил гардидааст, ки яке аз онҳо пайвандсозии узв ва (ё) бофтаҳои бадани инсонӣ маҳсуб меёбад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муносибатҳои ҷамъиятиро доир ба ҷарроҳии пайвандсозӣ Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба танзим медарорад²⁵.

Мутобики муқаррароти моддаи 1 Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон пайвандсозӣ ин пайванд соҳтани узвҳо ё бофтаҳо бо мақсади ҷоннок кардани онҳо дар ҳудуди як организм (аутотрансплантатсия) ё аз як организм ба организми дигар (гомотрансплантатсия) пайваст намудан бо мақсади начот додани ҳаёти инсон ё барқарорсозии фаъолияти организми ӯ, эътироф мешавад.

Дар илми тиб ҳама шаклҳои ба ҷойи дигар шинондани узв ва (ё) бофтаҳои инсон бо тарзи ҷарроҳӣ, пайвандсозӣ эътироф мешаванд²⁶.

Пайвандсозӣ (трансплантология) ҳамчун илм бори нахуст дар асри XIX дар Италия (соли 1804) инкишоф ёфта, он дар асарҳои Дж. Баронио ва тадқиқоти олимӣ немис К. Бюнгер (1823) инъикос гардидааст²⁷. Дар ин самт, мавқеи муҳимтарро тадқиқотҳои Н.И. Пирогов («Оид ба ҷарроҳии пластикиӣ дар умум, оид ба ринопла-

²⁵ Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2007. № 7. Мод. 693.

²⁶ Чеботарова Г.В. Уголовно-правовые проблемы трансплантации органов и тканей человека и донорства крови: дис. ... канд. юрид. наук. Киев, 2003. С. 17.

²⁷ Мур Ф. История пересадок органов. М.: Мир, 1989. С. 310.

стика дар махсус» соли 1835), ҳамчунин Ю.К. Шимановский («Җаррохии берунии бадани одам» соли 1865)²⁸ ишғол намудаанд. Муваффақиятҳои тадқиқотҳо ва озмоишҳои олимон ва мутахасисони соҳаи тиб таҷрибаи пайвандсозии узв ва бофтаҳои бадани инсонро амалӣ гардонид.

Ҳамин тавр, пайвандсозии аъзо ва (ё) бофтаҳои бадани инсон василае барои начоти ҳаёт, барқарорсозии саломатии шаҳрвандон буда, дар асоси риояи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукуқҳои инсон мутобики принсипҳои инсондӯстонаи эълоннамудаи ҷомеаи байналмилалий, ки дар он манфиатҳои инсон аз манфиати ҷомеа ва илм боло гузошта мешавад, амалӣ мегардад.

Аъзои бадан (узв) ин ҷузъи бадани инсон, ки соҳти муайян ва таъйиноти махсус дорад (дил, гурда, чигар, шуш, ғадуди зери меъда, устухонҳо, мағзпардаи сахти сар, шоҳпардаи ҷашм ва гайра), эътироф мешавад.

Бофта ин силсилаи ҳуҷайраҳо ва маҳсули онҳо (моддаҳои байнуҳуҷайравӣ), ки аз ҷиҳати умумияти соҳт, фаъолият ва инкишофи худ муттаҳид шудаанд (мағзи устухон, системаи мушаки устухонбандӣ, бофтаҳои рагҳо, даричаи дил, пӯст ва гайра) эътироф мешавад.

Дар сурати вайрон кардан шарту тартиби бурида гирифтани аъзо ё бофтаҳои бадани инсон ё шарту тартиби дар Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбиникардаи пайвандсозӣ, ҷиноят эътироф мешавад, агар он боиси аз беҳтиёти расонидани зарари вазнин ё миёна ба саломатии донор ё ретсиپиент гардида бошад.

Донор шахсе эътироф мешавад, ки ягон узв ва ё бофтаи худро барои пайвандсозӣ ба шахси дигар (ретсиپиент) ихтиёран медиҳад. Донор аз қалимаи лотинии «*donare*» гирифта шуда маънояш тухфа кардан мебошад, яъне бо розигии қатъии худ ба бемор кӯмак кардан дар назар дошта мешавад²⁹.

Ретсиپиент бошад, шахсе эътироф мешавад, ки бо мақсади табобат ба вай ягон аъзо ё бофтаи бадани дигари инсон ё организм (донор) пайванд соҳта мешавад.

Объекти бевоситаи ҷиноят – муносибати ҷамъиятии бо қонунгузории ҷиноятӣ ҳифзшаванде мебошад, ки дар вақти вайрон кардан шарту тартиби бурида гирифтани аъзо ё бофтаҳои бадани инсон ё шарту тартиби дар қонун пешбиникардаи пайвандсозӣ, ба са-

²⁸ Ҳамон ҷо. С. 312.

²⁹ Чеботарова Г.В. Уголовно-правовые проблемы трансплантации органов и тканей человека и донорства крови: дис. ... канд. юрид. наук. Киев, 2003. С. 16.

ломатии (қисми 1 моддаи 121 КЧ ҶТ) ва ҳаёти (қисми 2 моддаи 121 КЧ ҶТ) ретсипиент ё донор заарар расонида мешавад.

Тарафи объективии чинояти вайрон кардани қоидаҳои ҷарроҳии пайвандсозӣ аз ҷунин аломатҳо иборат мебошад:

1. Қирдори барои ҷамъият ҳавфнок ҳам дар шакли ҳаракат ва ҳам дар шакли беҳаракатӣ ифода мегардад.

2. Оқибати чиноят дар намуди зарари вазнин ё миёна ба саломатӣ (қисми 1 моддаи 121 КЧ ҶТ) ё марги инсон (қисми 2 моддаи 121 КЧ ҶТ);

3. Робитаи сабабии байнӣ кирдор ва оқибати чиноят.

Ҳангоми ба амал баровардани пайвандсозии аъзо ва (ё) бофтаҳои бадани инсон ҷунин шартҳо бояд қатъиян риоя карда шаванд:

– пайвандсозии аъзо ва (ё) бофтаҳои инсонро аз донори зинда ё майит танҳо дар ҳолате истифода кардан мумкин аст, ки агар во-ситаҳои тиббии дигар нигаҳдории ҳаёти ретсипиент ё худ барқарорсозии саломатии ӯро кафолат дода натавонанд;

– агар гирифтани узв ва (ё) бофтаҳо ба саломатии донори зинда зарари ҷиддӣ расонида нашавад;

– гирифтани узв ва (ё) бофтаҳо барои пайвандсозӣ аз до-норҳои зиндае, ки ба синни ҳаждаҳсолагӣ расидаанд, иҷозат дода мешавад (кӯҷонидани мағзи устухон то ҳаждаҳсолагӣ манъ карда намешавад);

– гирифтани аъзо ва (ё) бофтаҳо барои пайвандсозӣ аз до-норҳои зиндае, ки қобили амал эътироф шудаанд, иҷозат дода мешавад;

– гирифтани узв ва (ё) бофтаҳои шахси гирифтори беморӣ, ки барои ҳаёт ва саломатии ретсипиент ҳавф дорад, мумкин нест;

– гирифтани узв ва (ё) бофтаҳо барои пайвандсозӣ аз шахсоне, ки бо ретсипиент дар тобеъияти хизматӣ ё дигар тобеъият ҳастанд, манъ аст;

– аз донори зинда барои пайвандсозӣ гирифтани яке аз аъзоҳои ҷуфт, қисми аъзо (ё) бофта, ки набудани он сабаби ҳалал-доршавии бебозгашти саломатӣ намегардад, мумкин аст;

Ҳамчунин, гирифтани аъзо ва (ё) бофтаҳо аз донори зинда ба-рои пайвандсозӣ ба ретсипиент дар ҳолати риояи шартҳои зерин иҷозат дода мешавад:

– агар донор оид ба нуқси эҳтимолӣ барои саломатии ӯ бо са-баби даҳолати ҷарроҳии дарпешистода ҳангоми гирифтани аъзо ва (ё) бофтаҳо огоҳонида шуда бошад;

– агар донор бо хоҳиши худ ва огоҳона ба таври хаттӣ ризоияти худро барои гирифтани аъзо ва (ё) бофтаҳо изҳор намуда бошад;

– агар донор муоинай ҳамаҷонибаи тиббиро гузашта, хулосаи гурӯҳи машваратии духтурони мутахассис дар хусуси имкони гирифтани аъзо ва (ё) бофтаҳои вай барои пайвандсозӣ мавҷуд бошад;

– агар донор аз оқибатҳои розӣ нашуданаш ба гирифтани аъзову бофта барои ретсиپиент дар давраи охирини тайёрӣ ба пайванд кардани онҳо огоҳонида шуда бошад.

Ҳангоми ба амал баровардани пайвандсозии аъзо ва (ё) бофтаҳои инсон тартиб ва талаботи зерин бояд риоя карда шаванд:

– хулосаи тиббӣ оид ба зарурати пайвандсозии аъзо ва (ё) бофтаҳои инсон аз ҷониби гурӯҳи машваратии духтурони муасисаи тандурустии даҳлдор, дар ҳайати духтурони табобаткунанда, ҷарроҳ, эҳёгар ва ҳангоми зарурат духтурони соҳаҳои дигар дода мешавад. Дар Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон комиссияи аҳлоқӣ таъсис дода шудааст, ки дар асоси хулосаи он, ҷарроҳии пайвандсозӣ иҷозат дода шуда, ба роҳ монда мешавад;

– гирифтан ва омодасозии аъзо ва (ё) бофтаҳои инсон барои пайвандсозӣ танҳо дар муассисаҳои маҳсусгардонидашудаи давлатии тандурустӣ иҷозат дода мешавад;

– пайвандсозии аъзо ва (ё) бофтаҳои инсон танҳо дар асоси ризоияти донори зинда анҷом дода мешавад;

– пайвандсози аъзо ва (ё) бофтаҳои инсон бо ризоияти ретсиپиент анҷом дода мешавад;

– гирифтани аъзо ва (ё) бофтаҳо аз майит бо ризоияти хешовандони наздики фавтида ва иҷозати сардуҳтури муассисаи тандурустӣ сурат мегирад;

– дар сурати пайдо гардиданi зарурат барои гузаронидани экспертизаи судиу тиббӣ, иҷозат барои гирифтани аъзо ва (ё) бофтаҳо аз майит, инчунин аз ҷониби ҳадамоти экспертизаи судиу тиббӣ дода шуда, дар ин бораи прокуратура огоҳонида мешавад;

– пайвандсозии аъзо ва (ё) бофтаҳои инсон бо ризоияти хаттии ретсиپиент анҷом дода мешавад (дар ин маврид, ретсиپиент оид ба имконпазирии нуқс барои саломатии ӯ бо сабаби даҳолати ҷарроҳии дарпешистода бояд огоҳонида шавад).

Тарафи субъективии вайрон кардани қоидаҳои ҷарроҳии пайвандсозиро гуноҳ дар шакли беэҳтиётӣ, ҳам беэҳтиётии худбоварона ва ҳам беэҳтиётии бепарвоёна ташкил медиҳад.

Субъекти вайрон кардан қоидаҳои чарроҳии пайвандсозӣ маҳсус эътироф мешавад – гурӯҳи машваратии духтурони муассисаи тандурустии дахлдор (аъзоёни Комиссияи ахлоқи Вазорати тандурустӣ ва хифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон) – ҳайати духтурони табобаткунанда, чарроҳ, эҳёгар, духтурони соҳаҳои дигар (агар ҳангоми зарурат ҷалб гардида бошанд), инчунин сардуҳтури муассисаи дахлдор, эксперти судиу тиббӣ.

Категорияи ҷинояти дар қисмҳои 1 (маҳрум соҳтан аз озодӣ ба муҳлати то се сол ҷазо дода мешавад) ва 2 (бо маҳрум соҳтан аз озодӣ ба муҳлати аз се то панҷ сол ҷазо дода мешавад) моддаи 121 КҔ ҔТ пешбинигардида начандон вазнин эътироф мешавад.

Маҷбур кардан барои гирифтани узвҳо ё бофтаҳои бадани инсон барои пайвандсозӣ

Маҷбур кардан барои гирифтани узвҳо ё бофтаҳои бадани инсон барои пайвандсозӣ ҳамчун ҷиноят дар моддаи 122 КҔ ҔТ муқаррар гардида, аз се қисм иборат мебошад.

Бо баробари паҳн гардидани таҷрибаи пайвандсозӣ, вобаста ба иҷроиши он муаммоҳои ба ҳуд ҳосро ба миён овард. Коdexsi тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон шарту тартиби дурусти баамалбарории пайвандсозиро муқаррар намудааст. Дар маҷбур кардан барои гирифтани узвҳо ё бофтаҳои бадани инсон барои пайвандсозӣ, баъзе меъёрҳои шарт ва тартиҳои муқарраркардаи қонунгузорӣ ҷиҳати баамалбарории пайвандсозии узв ё бофтаҳои бадани инсон риоя намегарданд, ки дар натиҷа ҳусусияти маҷburkunӣ мушоҳид мегардад.

Пайвандсозии узв ва (ё) бофтаҳои инсон танҳо дар асоси ризояти донори зинда анҷом дода мешавад. Дар ҷинояти зикргардида ин талабот риоя карда намешавад, зоро дар диспозитсияи моддаи 122 КҔ ҔТ муқаррар гардидааст, ки маҷбур кардан барои гирифтани узвҳо ё бофтаҳои бадани ҷабрдида барои пайвандсозӣ, ки бо роҳи истифодаи зӯроварӣ ё таҳдиди истифодаи он нисбати ў ё наздиқонаш ё бо роҳи таҳдиди несту нобуд кардани молу мулки ў содир шудааст.

Объекти бевоситай маҷbur кардан барои гирифтани узвҳо ё бофтаҳои бадани инсон барои пайвандсозӣ – ин муносибати ҷамъиятии бо қонунгузории ҷиноятӣ хифзшавандае, ки даҳлнапазирӣи шахсиятро вобаста ба амнияти ҳаёт ва саломатӣ таъмин мемонояд, ташкил медиҳад.

Объекти ин чиноятро дар адабиёти хукуқӣ ба таври гуногун шарҳ медиҳанд. Аз ҷумла: “саломатии ҷабрдида³⁰"; “муносибатҳои ҷамъиятие, ки амнияти ҳаёт ва саломатиро таъмин менамоянд³¹"; “муносибати ҷамъиятие, ки озодии шахсро ҷиҳати ихтиёрдории узв ва бофтаҳои бадани худ таъмин мекунад, ташкил медиҳад³²"; “муносибатҳои ҷамъиятие, ки амнияти ҳаёт ва саломатии шахсро таъмин менамоянд, ба ҳисоб меравад³³"; “муносибати ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятий ҳифзшавандае, ки дахлнопазирии шахсиятро вобаста ба амнияти ҳаёт ва саломатий таъмин менамояд, инчунин дахлнопазирии ҷисмониро кафолат медиҳад, ташкил медиҳад³⁴”. Мағҳуми объекти чинояти мазкур, ки дар охир оварда шудааст, боиси ҷонибдорӣ мебошад.

Ҷабрдидаи чинояти мазкур дилҳоҳ шаҳси интихобкардаи гунахгор буда метавонад, ки донори мувоғиқ ё имконпазир эътироф шудааст.

Аз муқаррароти диспозитсияи моддаи 122 КҔ ҔТ бар меояд, ки предмети чинояти мазкур узвҳо ё бофтаҳои бадани ҷабрдида (дил, гурда, чигар, шуш, мағзи устухон, дигар узв ва (ё) бофтаҳо, ки номгӯйи онҳо аз ҷониби мақомоти ваколатдор муайян карда мешавад) эътироф мегарданд ва ба сифтаи нишонаи ҳатмии таркиби ин чиноят баромад карда наметавонанд.

Узвҳо, қисмати онҳо ва бофтаҳои мутааллики раванди тавлид шудани инсон, ки ба он бофтаҳои репродуктивӣ (туҳмҳучайра, нутфа, туҳмдонҳои мардона ва занона ё ҷанинҳо) шомил мебошанд, ҳамчунин хун ва ҳиссаҳои таркибии он, ба сифати предмети ин чиноят баромад карда наметавонанд.

Бо суръати кайҳонӣ ҷараён гирифтани илми тиб дар замони муосир, ҳатто бофтаҳои репродуктивӣ ва бофтаҳои бадани ҷанин

³⁰ Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под. ред. д.ю.н., проф. ВДИванова. Ростов-на-Дону, 2002. С. 163.

³¹ Ҳамин ҷо. С. 51.

³² Ведомости Верховного совета РФ. 1993. № 2. Ст. 62

³³ Тафсир ба моддаҳои алоҳидай Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон / Зерни таҳрири Қаҳҳоров А.А. Душанбе, 2011. С. 40.

³⁴ Якименко А.С. Уголовная ответственность за преступления, связанные с незаконным изъятием органов и (или) тканей человека: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов – на – Дону, 2007. С. 12.

низ барои пайвандсозӣ гирифта мешаванд³⁵. Мисол, дар Ахбори Академияи илмҳои тибии Россия мақолаи илмие бо номи “Истифодаи нейротрансплантатсия дар муолиҷаи бемор Паркинсон” аз ҷониби гурӯҳи муаллифон ба нашр расид. Муаллифони мақолаи мазкур ба Барномаи аврупоӣ оид ба нейротрансплантатсия клиникӣ ворид гардида, аз тарафи Комиссияи аврупоии BIOMED ма-благузорӣ карда мешаванд. Бинобар барқарар намудани норасогии дофамин дар мағзи сари Паркинсон, нейротрансплантатсия гузаронида шуд, ки ба ҳамин қисмати бадани ўззи (бофтаи) чанин гирифта шудааст³⁶. Вобаста ба маъмул гардидани ин намуди пайвандсозӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, зарурати тағириу иловаҳо ба қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати эътироф намудани бофтаҳои репродуктивӣ ва бофтаҳои бадани чанин чун объекти пайвандсозӣ ва чун предмети ҷинояти мазкур, ба миён меояд. Зоро, агар узв ва (ё) бофтаҳои чанин барои пайвандсозӣ гирифта шаванд, пас таркиби ҷинояти мазкурро ташкил намедиҳад.

Тарафи объективии ҷинояти мазкур дар маҷбур қардан барои гирифтани узвҳо ё бофтаҳои бадани ҷабрдида барои пайвандсозӣ, ки бо роҳи истифодаи зӯроварӣ ё таҳдиди истифодаи он нисбати ўзро ё наздиқонаш ё бо роҳи таҳдиди несту нобуд қардани молу мулки ўзодир шудааст, ифода мегардад.

Маҷбурӣ маънои ғайри ҳоҳиши худ мутеъ шудан ба касе ё ҷизе фахмида мешавад. Дар фарҳанги забони тоҷикӣ маҷбур (калимаи арабиасос) бо маънои “дучори ҷабр (зӯрӣ, ситам, ҷавр, зулм)” ва “дучори зӯрии ҷизе” ифода гардидааст³⁷.

Дар КҶ ҶТ мағҳуми маҷбуркунӣ шарҳ дода нашудааст. Доир ба ин маҷбуркунӣ дар назарияи ҳуқуки ҷинояти мукаррароти мавриди қабул ҷой дорад. Ҳамин тавр, Д.В. Попов мағҳуми маҷбуркуниро чунин ифода намудааст: “Маҷбуркунӣ – ин кирдори қасданаи ба ҷамъият ҳавғонки зиддиҳукуқии нисбати

³⁵ Лозанович Л.А. Незаконное производство абортов: уголовно-правовой и криминологический аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. Ставрополь, 2004. С. 22; Алиханова З.М. Клинико-патогенетическое обоснование применения трансплантации фетальных тканей человека у женщин репродуктивного возраста с синдромом после овариэктомии: автореф. ... дис. док. мед. наук. М., 1995. С. 17.

³⁶ Угрюмов М.В., Шаблов В.А., Федорова Н.В., Попов А.П., Шток В.Н., Сотникова В.И., Гатина Т.А. и др. Использование нейротрансплантации в лечении болезни Паркинсона // Вестник Российской Академии медицинских наук. 1996. № 8. С. 40-45.

³⁷ Фарҳанги забони тоҷикӣ (аз асри X то ибтидои асри XX). Иборат аз ду ҷилд. Ҷилди I / дар зери таҳрири Шакуров М.Ш., Капронов В.А., Ҳошим Р., Маъсумӣ Н.А. М.: Нашриёти «Советская энциклопедия», 1969. С. 679.

шахс равонашудае мебошад, ки бо рохи зўрии рухӣ ва (ё) чисмонӣ содир шуда, бо мақсади водор кардани ин шахс оид ба ичро кардани ягон амал ё аз ичрои ягон амал худдорӣ намудани ў, эътироф карда мешавад”³⁸.

Аз мағҳуми назариявии маҷбуркунӣ бар меояд, ки маҷбуркунӣ барои гирифтани узвҳо ё бофтаҳои бадани инсон барои пайвандсозӣ – ин ҳаракати фаъолонаи шахс бо мақсади додани роziгии ҷабрдида барои гирифтани узв ва (ё) бофтаҳои бадани ў, фаҳмида мешавад. Ҳаракати фаъолонаи шахс дар истифодаи зўроварӣ ё таҳдиди истифодаи он нисбати ҷабрдида ё наздиконаш ё бо рохи таҳдиди несту нобуд кардани молу мулки ў, ифода мегардад.

Аз муқаррароти дипозитсия моддаи 122 КҶ ҶТ бар меояд, ки маҷбуркунӣ бо чунин роҳҳо содир карда мешавад:

1. Истифодаи зўроварӣ нисбат ба ҷабрдида;
2. Таҳдиди истифодаи зўроварӣ нисбат ба ҷабрдида ё наздикони ў;
3. Таҳдиди несту нобуд кардани молу мулки ҷабрдида.

Зери маънои истифодаи зўроварӣ нисбати ҷабрдида ҳаракатхое, ки дарди чисмонӣ меоранд (ҳамчунин луту қӯб) ва ба саломатӣ зарар расонида мешавад (ҳамчунин зарари сабук³⁹ ё миёна ба саломатӣ⁴⁰), фаҳмида мешавад.

Таҳдиди истифодаи зўроварӣ нисбати ҷабрдида ё наздикони ў хусусияти зўрии руҳиро доро мебошад ва он дар расонидани зарар ба саломатӣ ё ҳаёти ў ё наздиконаш ифода мегардад. Таҳдид мумкин аст бевосита, ба воситай мактуб ё ба воситай пайдакҳои шабакаҳои иҷтимоӣ (одноклассники, фейсбук, вайбер, твиттер, вотсан ва ғайра) равона карда шавад ва албатта таҳдид бояд воқеӣ бошад.

Таҳдиди несту нобуд кардани молу мулки ҷабрдида – дар несту нобуд, шикастан, оташ задан ва (ё) корношоям соҳтани молу мулки ҷабрдида ифода мегардад, ки барои ин ҳолатҳо рух надодан,

³⁸ Попов В.Д. К вопросу о соотношении уголовно-правовых понятий: принуждение и насилие // Актуальные вопросы уголовного процесса современной России: межвуз. сб. науч. тр. Уфа, 2003. С. 48.

³⁹ Хабаров А.В. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебное пособие и курс лекций для студентов дистанционной формы обучения. Ч. 1. Тюмень: Изд-во Тюменского Государственного университета, 2005. С. 119.

⁴⁰ Тафсир ба моддаҳои алоҳидаи Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон / Зерни таҳрири Қаҳҳоров А.А. Душанбе, 2011. С. 41; Уголовное право. Особенная часть: учебник / отв. ред. И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. 4-е изд., изм. и доп. М.: Норма, 2008. С. 105; Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. В двух томах. Том 2. Особенная часть. М.: Юрид. лит., 2004. С. 102.

чабрдида розӣ мешавад, то ки узв ва (ё) бофтаҳои бадани ў барои пайвандсозӣ гирифта шаванд.

Агар, ҳангоми истифодаи зӯроварӣ ба шахс зарари вазнин ба саломатӣ расонида шавад, пас кирдори барои ҷамъият ҳавғонки ў бо моддаҳои 110 ва 122 КҶ ҶТ ҳамчун маҷмӯи ҷиноят бандубаст карда мешавад.

Аз рӯйи конструксияи тарафи объективии ҷиноят, таркиби ҷинояти мазкур расмӣ мебошад ва аз лаҳзаи маҷбур кардан барои гирифтани узвҳо ё бофтаҳои бадани инсон барои пайвандсозӣ, ҷиноят хотимаёфта эътироф мешавад. Таркиби ҷинояти мазкур талаб намекунад, ки ҳатман узв ва (ё) бофтаҳои чабрдида барои пайвандсозӣ гирифта шаванд. Агар, дар натиҷаи маҷбур кардани чабрдида барои гирифтани узвҳо ё бофтаҳои бадани ў барои пайвандсозӣ, узв ва (ё) бофтаҳои бадани ў барои пайвандсозӣ гирифта шаванд ва ба саломатии чабрдида зарари вазнин расонида шавад, пас дар ҷунун мавриди кирдори барои ҷамъият ҳавғонки шахс бо моддаҳои 122 ва банди “н”, қисми 2 моддаи 110 КҶ ҶТ ҳамчун маҷмӯи ҷиноят бандубаст карда мешавад. Агар, дар ҳамин маҷбур-кунӣ марги шахс фаро расад, пас кирдори барои ҷамъият ҳавғонки шахс бо моддаҳои 122 ва банди “н”, қисми 2 моддаи 104 КҶ ҶТ ҳамчун маҷмӯи ҷиноят бандубаст карда мешавад.

Тарафи субъективии ҷинояти мазкуро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад. Субъекти ҷиноят дарк мекунад, ки маҷбур кардан барои гирифтани узвҳо ё бофтаҳои бадани чабрдида барои пайвандсозӣ, ки бо роҳи истифодаи зӯроварӣ ё таҳди истифодаи он нисбати ў ё наздиқонаш ё бо роҳи таҳди несту нобуд кардани молу мулки ў содир кардан, кирдори барои ҷамъият ҳавғонок эътироф мешавад ва хоҳони содир кардани ҷунун кирдорҳо мебошад.

Субъекти ҷинояти маҷбур кардан барои гирифтани узвҳо ё бофтаҳои бадани чабрдида барои пайвандсозӣ дилҳоҳ шахси воқеии мукаллафе шуда метавонад, ки дар вақти содир намудани он ба синни шонздаҳсолагӣ расидааст.

Категорияи ҷинояти мазкур, ки дар қисми 1 моддаи 122 КҶ ҶТ пешбинӣ гардидааст, дараҷаи ба ҷамъият ҳавғоникиаш миёна мебошад: бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати то се сол ва маҳрум сохтан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаъолияти муайян ба муҳлати то се сол ҷазо дода мешавад.

Дар қисми 2 моддаи 122 КҶ ҆ ЧТ се ҳолати вазнинкунандай маҷбур кардан барои гирифтани узвҳо ё бофтаҳои бадани ҷабрдида барои пайвандсозӣ муқаррар гардидаанд:

а) агар маҷбур кардан барои гирифтани узвҳо ё бофтаҳои бадани ҷабрдида барои пайвандсозӣ нисбати шахсе, ки нотавонии ӯ барои гунахгор аён аст ё шаҳси таҳти вобастагии моддӣ ё тобеияти дигари гунахгор қарордошта содир шуда бошад;

б) агар маҷбур кардан барои гирифтани узвҳо ё бофтаҳои бадани ҷабрдида барои пайвандсозӣ нисбати шаҳси баръало ноболиг содир шуда бошад;

в) агар маҷбур кардан барои гирифтани узвҳо ё бофтаҳои бадани ҷабрдида барои пайвандсозӣ нисбати ду ё зиёда шахсон содир шуда бошад.

Мутобики муқаррароти моддаи 137 Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон гирифтани узв ва (ё) бофтаҳо барои пайвандсозӣ аз донорҳои зиндае, ки ба синни 18-солагӣ нарасидаанд (ба истиснои ҳолатҳои қӯҷонидани мағзи устухон) ё худ мутобики тартиби муқарраршуда гайри қобили амал эътироф шудаанд, манъ аст. Ҳамчунин, зӯроварӣ нисбат ба донори зинда ҷиҳати гирифтани розигии ӯ барои гирифтани узв ва (ё) бофтаҳо барои пайвандсозӣ манъ аст.

Категорияи ҷинояти мазкур, ки дар қисми 2 моддаи 122 КҶ ҆ ЧТ пешбинӣ гардидааст, дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокиаш миёна мебошад: бо маҳрум соҳтан аз озодӣ ба муҳлати то панҷ сол ва маҳрум соҳтан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаъолияти муайян ба муҳлати аз се то панҷ сол ҷазо дода мешавад.

Дар қисми 3 моддаи 122 КҶ ҆ ЧТ ду ҳолати вазнинкунандай маҷбур кардан барои гирифтани узвҳо ё бофтаҳои бадани ҷабрдида барои пайвандсозӣ муқаррар гардидаанд:

а) агар маҷбур кардан барои гирифтани узвҳо ё бофтаҳои бадани ҷабрдида барои пайвандсозӣ аз ҷониби гурӯҳи шахсон ё гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ содир шуда бошад;

б) агар маҷбур кардан барои гирифтани узвҳо ё бофтаҳои бадани ҷабрдида барои пайвандсозӣ аз ҷониби гурӯҳи муташаккил ё иттиҳодияи ҷиноятий (ташкилоти ҷиноятий) содир шуда бошад.

Категорияи ҷинояти мазкур, ки дар қисми 3 моддаи 122 КҶ ҆ ЧТ пешбинӣ гардидааст, дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокиаш вазнин мебошад: бо маҳрум соҳтан аз озодӣ ба муҳлати аз панҷ то даҳ сол ва маҳрум соҳтан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаъолияти муайян ба муҳлати панҷ сол ҷазо дода мешавад.

Исқоти ғайриқонунни ҳамл (аборт)

Исқоти ғайриқонунни ҳамл (аборт) ҳамчун чиноят дар моддаи 123 КҶ ҖТ муқаррар гардида, аз се қисм иборат мебошад. Моддаи 123 КҶ ҖТ З ҳолати исқоти ҳамлро чун чиноят эътироф намудааст:

1. Исқоти ғайриқонунни ҳамл аз ҷониби шахси дорои таҳсилоти олии тиббии риштаи даҳлдор (қисми 1);
2. Исқоти ҳамл аз ҷониби шахсе, ки таҳсилоти олии тиббии риштаи даҳлдор надорад, содир шуда бошад (қисми 2);
3. Исқоти ҳамл аз ҷониби шахси қаблан барои исқоти ғайриқонунни ҳамл судшуда содир шуда бошад (қисми 2).

Он вақт исқоти ҳамл чиноят эътироф карда мешавад, ки агар он ғайриқонунй ба амал бароварда шавад.

Мутобики қисми З моддаи 87 Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба зан ҳукуқ дода мешавад, ки масъалаи модар шуданашро худаш ҳал кунад.

Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Стандарти миллӣ оид ба таъмини исқоти ҳамли бехавф ва идоракуни оризаҳои пас аз исқоти ҳамл, ки бо Фармоиши Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти № 145 аз 19 марта соли 2011 қабул гардидааст, муайян мекунанд, ки дар се маврид исқоти сунъии ҳамл иҷозат дода мешавад:

1. Бо ҳоҳиши ҳуди зани ҳомиладор;
2. Аз рӯйи нишондодҳои иҷтимоӣ, ки ба зани ҳомиладор мувааллиқ мебошанд;
3. Аз рӯйи нишондодҳои тиббӣ ва бо розигии зани ҳомиладор.

Тибқи стандарти З (кай ва дар қучо қатъ намудани ҳомиладорӣ гузаронида мешавад) Стандарти миллӣ оид ба таъмини исқоти ҳамли бехавф ва идоракуни оризаҳои пас аз исқоти ҳамл, қатъи ҳомиладорӣ бо ҳоҳиши зан дар муҳлати то 12 ҳафтai ҳамл гузаронида мешавад⁴¹.

Рӯйхати нишондихандаҳои тиббӣ барои қатъи сунъии ҳомиладорӣ аз тарафи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯйхати нишондихандаҳои иҷтимоӣ бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи тасдиқи номгӯйи нишондодҳои иҷтимоӣ барои қатъи сунъии ҳомиладорӣ

⁴¹ Стандарти миллӣ оид ба таъмини исқоти ҳамли бехавф ва идоракуни оризаҳои пас аз исқоти ҳамл. Душанбе, 2011. С. 8-11.

дар Ҷумхурии Тоҷикистон” таҳти № 432 аз 11 марта соли 1998, музайян карда мешавад.

Қатъи сунъии ҳомиладорӣ то 21 ҳафтаи аввали пас аз ҳайзи охирон иҷозат дода мешавад, яъне аз лаҳзаи ҳомиладорӣ то 21 ҳафтагии он танҳо бо сабабҳои иҷтимоӣ қонунӣ этироф карда мешавад⁴². Аз 22 ва зиёда аз он ҳафта танҳо бо сабаби нишондоди тиббӣ иҷозат дода мешавад. Бо сабаби нишондоди тиббӣ дар ҳама давраҳои ҳомиладорӣ исқоти ҳамл иҷозат дода мешавад ва албаттa агар талаботи Стандарти миллӣ оид ба таъмини исқоти ҳамли бехавф ва идоракуни оризашо пас аз исқоти ҳамл риоя карда шаванд.

Чунин сабабҳо ба сифати нишондодҳои иҷтимоии қатъи ҳомиладорӣ баромад карда метавонанд:

1. Фавти шавҳар ҳангоми ҳомиладории зан;
2. Иҷрои ҷазо дар намуди маҳрумӣ аз озодии худи зани ҳомиладор ё шавҳари ў;
3. Агар зани ҳомиладор ё шавҳари ў чойи кори муваққатӣ ё доимӣ надошта бошанд;
4. Қабули ҳалномаи суд оид ба маҳрум кардан ё маҳдуд карданни ҳуқуқи падариву модарӣ;
5. Бе шавҳар (бе никоҳ) ҳомиладор шудан;
6. Бекор кардани ақди никоҳ ҳангоми ҳомиладорӣ;
7. Ҳомиладорӣ аз натиҷаи таҷовуз ба номус;
8. Маъюби гурӯҳи I – II этироф гардидани шавҳар;
9. Будани кӯдаки маъюб дар оила;
10. Бехона будан, дар хобгоҳ истиқомат кардан, иҷоранишин будан;
11. Зане, ки мавқеи гурезаро доро мебошад;
12. Даромади як аъзои оила аз ҳадди ақали зиндагӣ камтар будан;
13. Серфарзанд будан (шумораи фарзандон 5 ва аз он зиёд)⁴³.

Аз муқаррароти дар боло зикргардида маълум мешавад, ки то 21 ҳафта (аз 22 ҳафта поён) ҳомиладорӣ ба интиҳоби зани ҳомила вобастагӣ дорад.

Агар, аз 22 ҳафта ҳомиладорӣ зиёд бошад, имконияти зинда таваллуд шудани кӯдак бештар мебошад, бинобар ин бо сабаби иҷтимоӣ исқоти сунъии ҳамл иҷозат дода намешавад. Агар, ҳан-

⁴² Ҳамин ҷо.

⁴³ Қарори Ҳуқумати Ҷумхурии Тоҷикистон “Дар бораи тасдиқи номгӯйи нишондодҳои иҷтимоӣ барои қатъи сунъии ҳомиладорӣ дар Ҷумхурии Тоҷикистон” таҳти № 432 аз 11 марта соли 1998.

гоми исқоти ҳамли қонунӣ (бо нишондоди тиббӣ зиёда аз 22 ҳафтаи ҳомиладорӣ), кӯдак зинда таваллуд гардад ва баъд аз он аз ҳаёт маҳрум карда шавад, пас дар ин ҳолат ҷавобгарии чинотӣ бо банди “в”, қисми 2 моддаи 104 КҶ ҔТ – агар аз ҷониби акушер – гинеколог содир шавад ё бо моддаи 105 ҳамин Кодекс – агар аз ҷониби модари кӯдаки навзод содир шавад, фаро мерасад. Агар, ин исқоти ҳамл ғайриқонунӣ аз тарафи акушер – гинеколог содир шавад, пас кирдори содирнамудаи ў бо моддаҳои 123 ва банди “в”, қисми 2 моддаи 104 КҶ ҔТ ҳамчун маҷмӯи чиноят бандубаст карда мешавад.

Тибқи муқаррароти Стандарти миллӣ оид ба таъмини исқоти ҳамли бехавф ва идорақуни оризаҳои пас аз исқоти ҳамл, агар қатъ намудани ҳомиладориро табиб – мутахассис дар ҳолати зерин аҷом дода бошад, ҳамчунин исқоти қонунии ҳамл эътироф мешавад:

- қатъи ҳомиладорӣ барои начоти ҳаёт, саломатӣ ё комилии зани ҳомила зарур буд, дар ҳолате ки ҳавфи ҷиддии ногузир, ки онро бо дигар роҳ бартараф намудан номумкин буд, мавҷуд бошад;
- агар зани ҳомила қобилияти додани розигӣ надошта бошад ва қатъ намудани ҳомиладорӣ аз рӯйи нишондодҳои тиббӣ зарур башад.

Дар сурати нишондодҳои тиббӣ ва розигии зани ҳомиладор, муҳлати ҳомиладорӣ муқаррар нагардидааст, яъне дар сурати ҷой доштани нишондоди тиббӣ бо розигии зани ҳомиладор, қатъи ҳомиладорӣ ба роҳ монда мешавад. Дар ҳолати нишондодҳои тиббӣ новобаста аз муҳлати ҳомиладорӣ, танҳо он вакт исқоти сунъии ҳамл иҷозат дода мешавад, ки агар раванди ҳомиладорӣ ё таваллуд ба ҳаёт ва саломатии зан ҳатар дошта бошанд ё нодуруст инкишофёбии ҷисмонии ҷанин муқаррар гардида бошад. Ба сифати нишондодҳои тиббии исқоти сунъии ҳамл инҳо баромад карда мешавонанд:

- шакли фаъоли бемории сил;
- сирояти гепатит;
- ВНМО/БПНМ⁴⁴;
- сироятҳои узвҳои ҷинсӣ⁴⁵, инчунин дигар бемориҳое, ки ба ҳаёт ва саломатии зани ҳомиладор ҳавф доранд ва онҳо аз тарафи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар гардидаанд.

⁴⁴ Стандарти миллӣ оид ба таъмини исқоти ҳамли бехавф ва идорақуни оризаҳои пас аз исқоти ҳамл. Душанбе, 2011. С. 8-11.

⁴⁵ Ҳамин ҷо. С. 25.

Барои расонидани хизмат оид ба қатъи сунъии ҳомиладорӣ муассисаи тиббии давлатӣ ё ҳусусӣ бояд дорои иҷозати маҳсус, ки барои ин мақсад мутобиқи меърҳо ва тартиби амалиқунанда ва стандарту тавсияҳо дода шудааст, бошад.

Барои гирифтани иҷозат ҷиҳати расонидани хизматҳо оид ба қатъи ҳомиладорӣ муассисаи тиббӣ дар воҳидҳои кории худ бояд мутахассисони таҳассусонок зеринро дошта бошанд:

- а) табиб – акушер – гинеколог;
- б) табиб – анестезиолог, мутахассис оид ба табобати шиддатнок;
- в) ҳамшираи тиббӣ;
- г) корманди таҳассусонок ҷиҳати гузаронидани машварат оид ба масъалаҳои искоти ҳамл, оризаҳои он ва инчунин танзими оила⁴⁶.

Тибқи муқаррароти Стандарти миллӣ оид ба таъмини искоти ҳамли бехавф ва идоракуни оризаҳои пас аз искоти ҳамл, қатъ намудани ҳомиладорӣ ўро дар пеш истодааст, дар бораи розигии хабардоркардашуда бояд ба таври лозимӣ маълумот гирифта бошад. Маълумоти пешниҳодшаванда дар бораи хатар ва бартариҳои қатъи ҳомиладорӣ бояд пурра ва холисона пешниҳод карда шавад ва инҳоро дар бар гирад:

- а) алтернативаҳои қатъ намудани ҳомиладорӣ;
 - б) дастгирие, ки зани ҳомила тибқи қонун бояд гирад;
 - в) муассисаҳое, ки ин дастгириро метавонанд пешниҳод намоянд;
 - г) техникаи қатъ намудани ҳомиладорӣ ва ҳавфи эҳтимолии ҳар як амалиёт, аз ҷумла алоқаманд бо беҳискуни истифодашаванда;
- д) ориза ва оқибатҳои эҳтимолӣ. Маълумот дар бораи ориза ва оқибатҳо бояд ҷанбаҳои зеринро дар бар гирад:

- ҳунравӣ;
- суроҳшавии (кафидани) бачадон;
- осебёбӣ;
- давомёбии ҳомиладорӣ;
- сирояти пас аз искот;
- қобилияти репродуктивии минбаъда.

Ҳангоми пешниҳод намудани ин маълумот, маълумотдиҳанда на бояд ба қарори қабулкардаи зани ҳомиладор таъсир расонад.

⁴⁶ Ҳамин ҷо. С. 13.

Мақсади розигии хабардоркардашуда таъмин намудани ихтиёрӣ ва хабардоркардашуда будани он ва ба таври қонунӣ гирифта-ни иҷозат барои қатъи ҳомиладорӣ мебошад.

Ҳар зане, ки ба ў қатъ намудани ҳомиладорӣ гузаронида мешавад, дар муассисай давлатӣ ё хусусӣ то оғози амалиёт бояд розигии худро аз рӯйи шакл, ки ба Стандарти миллӣ оид ба таъмини исқоти ҳамли бехавф ва идоракуни оризаҳои пас аз исқоти ҳамл замима карда шудааст, нависад, ки дар он тасдиқ намудани он, ки ў амалиёт ва алтернативаҳои мавҷудбуда, ҳавфҳои эҳтимолӣ, бартарӣ ва оризаҳоро мефаҳмад ва қарори қабулкардаи ў озод аст ва ў барои қатъ намудани ҳомиладорӣ тайёр аст, ифода ёфтааст.

Агар ҳомиладор ба синни 18 солагӣ нарасида бошад, пас дар хучҷати тиббӣ розигии волидайн ё парастор дар бораи қатъ намудани ҳомиладорӣ қайд карда мешавад⁴⁷.

Объекти чинояти мазкур – муносибати ҷамъиятии бо қонунгузории чинояти ҳифзшаванде, ки амниятии саломатии шаҳсрӯ (зани ҳомиладорро) таъмин менамояд, ташкил медиҳад.

Тарафи объективии исқоти гайриқонунии ҳамл дар ҳаракатҳои фаъоле, ки барои исқоти сунъии ҳамл равона гардидаанд, бо вайрон кардани қоидаҳои муқарраргардида, ифода мегардад.

Аз рӯйи конструксияи тарафи объективии чиноят, таркиби чинояти мазкур расмӣ эътироф гардида, аз лаҳзай бурун омадани ҷанин аз бачадони зан хотимаёфта эътироф мешавад, новобаста аз он, ки ҳангоми исқоти гайриқонунии ҳамл ба саломатии зан ягон зарар расонида шудааст ё не. Чи тавре зикр намудем, ҳангоми исқти ҳамл мумкин аст оқибат хунравӣ, суроҳшавии (кафидани) бачадон, осебёбӣ, давомёбии ҳомиладорӣ, сирояти пас аз исқот, қобилияти репродуктивии минбаъда ба миён оянд, аммо ин оқибатҳо нишонаҳои ҳатмии таркиби чинояти мазкур эътироф намешаванд. На дар ҳамаи мавридиҳои исқоти ҳамл ин оқибатҳо ба миён меоянд:

- дар мавриди гузаронидани исқоти ҳамл хунравӣ ба назар мерасад – 1,5 ҳодиса ба 1000 ҳодисаи исқоти ҳамл. Басомади боз ҳам пасттар дар мавриди гузаронидани исқоти ҳамл дар муҳлатҳои бармаҳали ҳомиладорӣ ба назар мерасад (1,2 ҳодиса ба 1000 ҳодисаи исқоти ҳамл дар муҳлати то 13 хафта);

- суроҳшавии (кафидани) бачадон дар вақти исқот ниҳоят кам ба назар мерасад. Басомад таҳминан ба 4 – 5 ҳодиса аз 1000 ҳодисаи исқоти ҳамл баробар аст. Боз ҳам камтари он ҳангоми

⁴⁷ Ҳамин чо. С. 18-19.

исқоти ҳамли бармахал ва ҳангоми гузаронидани он аз тарафи та-
биби малакадор ба назар мерасад;

- особҳои гарданаки бачадон: басомад дар лаҳзаи гузарони-
дани исқоти ҳамл на зиёда аз 1% ташкил медиҳад. Ин фоиз ҳангоми
кать намудани ҳомиладорӣ дар муҳлати бармахал ва аз тарафи та-
биби малакадор гузаронидашаванда боз ҳам пасттар мебошад;

- ҳомиладории давомёбанда: ҳамаи усулҳои исқоти ҳамл дар
семоҳаи аввал бо ҳавфи қатъи ҳомиладории нобарор алоқаманд
мебошад. Дар чунин ҳолатҳо амалиёти такрорӣ зарур аст. Басомад
таҳминан 2,3 ходиса аз 1000 исқоти ҳамл баробар аст;

- сироятҳои пас аз исқоти ҳамл: сирояти узвҳои ҷинсии му-
раккабии дараҷаҳои гуногун, аз ҷумла илтиҳоби узвҳои коси хурд
зиёда аз 10% ташкил менамояд. Ҳавф ҳангоми ба таври профилак-
тиқӣ таъйин намудани антибиотикҳо ё дар ҳолатҳое, ки сирояти
увзҳои ҷинсии беруна бо роҳи бактериологӣ истисно шуда буданд,
паст мегардад;

- қобилияти репродуктивии минбаъда: алоқа миёни қатъ
намудани ҳомиладорӣ, ки дар шароити бехавф гузаронида шудааст
ва бачапартоии минбаъда ё безурриётӣ исбот нагардидааст;

- оқибатҳои рӯҳӣ: танҳо дар шумораи ками занон пас аз гуз-
аронидани қатъи ҳомиладорӣ парешониҳои рӯҳии давомнок ба
назар мерасад.

Вобаста ба таркиби ҷинояти мазкур дар адабиёт ақидаҳои гу-
ногун иброз гардидаанд. Дар баъзе адабиёт таркиби ҷинояти маз-
курро ҳатто моддӣ ҳам эътироф намудаанд⁴⁸.

Онҳое, ки таркиби ҷинояти мазкурро расмӣ эътироф менамо-
янд, онро гуногун шарҳ додаанд. Л.Л. Кругликов ва Н.И. Загород-
ников эътироф менамоянд, ки исқоти гайриқонуни ҳамл аз лаҳзаи
берун омадани ҷанин аз бачадони зан хотимаёftа эътироф меша-
вад ва ҳамаи ҳаракатҳои то амалӣ шудани он ҳамчун сӯйкасд ба
исқоти гайриқонуни ҳамл эътироф мешаванд⁴⁹. Ин ақидаро оли-

⁴⁸ Уголовное право. Учебник для вузов. Особенная часть / Под. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова, Г.П. Новоселова. М., 1998. С. 98; Сборник методических материалов по курсу «Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть». М., 1997. С. 19.

⁴⁹ Уголовное право: учебник для вузов. Особенная часть // под ред. Л.Л. Кругликова. М., 1999. С. 89; Загородников Н.И. Преступления против здоровья. М., 1969. С. 128.

мони соҳаи ҳуқуқи чиноятӣ, ба монанди А.В. Наумов⁵⁰, А.В. Хабаров⁵¹, В.И. Гладких ва В.С. Курчеев⁵² низ тасдиқ кардаанд.

Дар аввал, А.Н. Красиков зикр менамояд, ки таркиби исқоти гайриқонунии ҳамл расмӣ буда аз лаҳзаи содир намудани кирдорҳои даҳлдор новобаста аз он, ки ҷанин аз бачадони зан берун оварда мешавад ё не⁵³.

Албаттa, таркиби чинояти мазкур расмӣ эътироф мешавад, вале чиноят аз лаҳзаи берун омадани ҷанин аз бачадони модар хотимаёфта эътироф мешавад, на аз лаҳзаи содир намудани кирдорҳои ба исқоти ҳамл равонагардида. Аз лаҳзаи содир намудани кирдорҳои ба исқоти ҳамл равонагардида чинояти мазкур хотимаёфта эътироф намегардад ва кирдори шаҳс ҳамчун сӯйқасд ба исқоти гайриқонунии ҳамл бо қисми 3 моддаи 32 ва қисми 1 моддаи 123 КЧ ҶТ бандубаст карда мешавад. Ҳамчунин, фикри минбаъдаи Н.А. Красиковро ҷонибдорӣ намудан ба мақсад мувофиқ аст, зоро ӯ зикр намудааст, ки “чинояти аз лаҳзаи содир намудани исқоти гайриқонунии ҳамл хотимаёфта эътироф мегардад. Яъне, агар кирдори гунахгор новобаста аз иродai ӯ ба исқоти ҳамл боис нагардида бошад, пас кирдори мазкур ҳамчун чинояти нотамом эътироф карда мешавад”⁵⁴.

Ҳамин тавр, аз муқаррароти диспозитсияи қисми 1 моддаи 123 КЧ ҟТ бар меояд, ки то исқоти ҳамл амалӣ карда нашавад, чиноят хотимаёфта эътироф намешавад. Агар диспозитсияи моддаи зикргардида дар ҷунин тарз мешуд, пас чиноят аз лаҳзаи содир намудани кирдорҳои ба исқоти ҳамл равонагардида чиноят хотимаёфта эътироф карда мешуд: “аз ҷониби шаҳси дорои таҳсилоти олии тибии риштаи даҳлдор содир намудани кирдорҳое, ки ба исқоти гайриқонунии ҳамл оварда расониданашон мумкин аст”.

⁵⁰ Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. В двух томах. Т. 2. Особенная часть. М.: Юрид. лит., 2004. С. 103.

⁵¹ Хабаров А.В. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебное пособие и курс лекции для студентов дистанционной формы обучения. Ч. 1. Тюмень: Изд-во Тюменского Государственного университета, 2005. С. 127.

⁵² Гладких В.И., Курчеев В.С. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник // Под общей редакцией д.ю.н., профессора В.И. Гладких. М.: Новосибирский государственный университет, 2015. С. 193.

⁵³ Красиков А.Н. Уголовно-правовая охрана прав и свобод человека в России. Саратов, 1996. С. 105.

⁵⁴ Красиков А.Н. Преступления против личности. Саратов, 1999. С.86.

Тарзи содир намудани чиноят ба бандубасти чиноят таъсир намерасонад.

Тарафи субъективии исқоти ғайриқонунин ҳамл дар қасди бевосита ифода мегардад, яъне гунахгор дарк мекунад, ки ў бо кирдорҳои зиддиҳукукии худ ҳомиладории зани ҳомиладорро қатъ мекунад ва ҳоҳони катъи сунъии ҳомиладории ў мебошад.

Субъекти чиноят мазкур маҳсус эътироф мешавад, яъне шахси дорои таҳсилоти олии тиббии риштаи даҳлдор. Аз муқаррароти диспозитсияи моддаи 123 КЧ ҶТ бар меояд, ки на ҳамаи шахсони дорои таҳсилоти олии тиббӣ ба сифати субъекти ин чиноят баромад мекунанд, балки риштаи даҳлдор, яъне танҳо акушер – гинеколог.

Категорияи чинояти мазкур начандон вазнин эътироф мешавад: бо ҷарима ба андозаи аз дусад то панҷсад нишондиҳанда ба-рои ҳисобҳо ё маҳрум соҳтан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаъолияти муайян ба муҳлати то се сол ҷазо дода мешавад.

Дар қисми 2 моддаи 123 Кодекси чиноятӣ ду ҳолати исқоти ҳамл ҳамчун ҳолати вазнинкунандай ҷазои чиноятӣ муқаррар гардидааст:

1. Исқоти ҳамл аз ҷониби шахсе, ки таҳсилоти олии тиббии риштаи даҳлдор надорад, содир шуда бошад;
2. Исқоти ҳамл аз ҷониби шахси қаблан барои исқоти ғайриқонунин ҳамл судшуда содир шуда бошад.

Якум ҳолати фарқкунандай қисми 2 моддаи 123 КЧ ҶТ аз қисми 1-уми он дар аломатҳои субъекти чиноят мебошад, яъне исқоти ҳамл аз ҷониби шахсе, ки таҳсилоти олии тиббии риштаи даҳлдорро надорад. Бо ин қисм на танҳо шахсоне, ки маълумоти олии тиббӣ надоранд, балки дорои маълумоти олии тиббидошта низ ба ҷавогарӣ қашида мешаванд, ки акушер – гинеколог намебошанд. Аз ҷониби шахсони зикргардида исқоти ҳамл худ ғайриқонунӣ эътироф мешавад, ба истисно аз ҷой доштани ҳолатҳои муқаррарнамудаи моддаи 42 КЧ ҶТ – зарурати ниҳоӣ ҳамчун ҳолати истиснокунандай чиноят: барои рафъи ҳавфи бевосита ба ҳаёт, саломатӣ ва ҳуқуқу манфиатҳои қонунии ин шахс ё шахсони дигар, манфиатҳои ҷомеа ё давлат таҳдидкунанда расонидани зарар ба манфиатҳое, ки ҳамин Кодекс муҳофизат мекунад, агар рафъи ин ҳавф бо воситаҳои дигар номумкин бошад чиноят ҳисоб намешавад, агар зимнан зарурати ниҳоӣ аз ҳад нағузашта бошад.

Субъекти чинояти дар қисми 2 моддаи 123 КЧ ҶТ мукарраргардида умумӣ эътироф мешавад, яъне шахси воқеии мукаллафе, ки ба синни шонздаҳсолагӣ ресидааст.

Барои исқоти ҳамли худ, зан ба чавобгарии чиноятӣ кашида намешавад. Тибқи қонунгузории ИҶШС солҳои 1936 то 1954 ҳама намудҳои исқоти сунъии ҳамл (ғайр аз он ҳолатҳое, ки исқоти ҳамл бо нишондодҳои тиббӣ ҳатмӣ эътироф шавад) чиноят эътироф мешуданд⁵⁵ ва ҳатто агар аз тарафи зан ҳомиладории худаш қатъ карда шавад ҳам, чиноят эътироф мешуд. 27 июни соли 1936 қарори Комитети Ичроияи Марказӣ ва Шӯрои Комиссариатҳои Ҳалқии ИҶШС “Оид ба манъ будани исқоти ҳамл, баланд бардоштани кумаки моддии таваллудкардагон, мукаррар намудани кумаки давлатӣ ба оилаҳои калон, зиёд кардани таваллудхонаҳо, яслӣ ва боғчаҳои кӯдакона, пурзӯр кардани ҷазои чиноятӣ барои саркашӣ аз пардоҳти алимент ва баъзе тафйиротҳо оид ба бекор кардани ақди никоҳ”⁵⁶ қабул карда шуд, ки тибқи он чӣ дар беморхонаҳо ва муассисаҳои маҳсуси муолиҷавӣ ва чӣ дар хонаи табиб ва дар хонаи худи ҳомиладор исқоти ҳамл манъ карда шуд. Дар баробари ин, чавобгарии чиноятӣ барои исқоти ҳамл берун аз беморхона ё дар беморхона бо риоя накардани қоидаҳои мукарраргардида, мачбур кардан барои исқоти ҳамл ва барои худи зани ҳомиладор, мукаррар карда шуд. Барои розигӣ додан ба исқоти ғайриконуни ҳамл, худи зани ҳомиладор низ ба чавобгарии чиноятӣ кашида мешуд⁵⁷. Натиҷаи чунин ҳолат оқибатҳои ноҳушро бештар ба миён овард, яъне исқоти ҳамл дар ҷойҳои ғайритиббӣ бештар гардид, ки он ҳавфи зиёдтари зарар ба ҳаёт ва саломатии зани ҳомиладорро ба миён овард. Бо дарназардошти ин ҳолат, бо Фармони Президиуми Шӯрои Олии ИҶШС “Оид ба манъи чавобгарии чиноятии занҳои ҳомиладор барои исқоти ҳамл” аз 5 августи соли 1954 чавобгарии чиноятии занҳои ҳомиладор барои исқоти ҳамли худ бекор карда шуд, ки минбаъд занҳои ҳомила-

⁵⁵ Мендельсон Г.А. Ответственность за производство незаконного аборта по советскому уголовному праву (в свете Указа Президиума Верховного Совета СССР от 23 ноября 1955 г. «Об отмене запрещения аборта»). М., 1957. С. 4-5.

⁵⁶ СЗ СССР. 1936. № 34. Ст. 309.

⁵⁷ Лозанович Л.А. Незаконное производство аборта: уголовно-правовой и криминологический аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. Ставрополь, 2004. С. 118.

дор барои исқоти ҳамли худ ба ҷавогарии чиноятӣ кашида намешуданд⁵⁸.

Мақсад аз қабули санадҳои мазкур аз мустаҳкам кардани оила буд. Ҳатто, дар солҳои Ҷангӣ бузурги Ватаниӣ, барои мушкилиро ба бор наовардани фарзанди минбаъд таваллудшаванд, бо Қарори Президиуми Шӯрои Олии ИҶШС аз 8-уми июли соли 1944 кӯмаки давлатӣ ба модарони серфарзанд ва модарони танҳо, зиёд карда шуд ва унвонҳои фахрии “Мат – герояня”, ордени “Материнская слава” ва медали “Медал материнство” ҷорӣ гардид⁵⁹.

Минбаъд, 23 ноябрисоли 1955 Фармони Президиуми Шӯрои Олии ИҶШС “Дар бораи бекор кардани манъи исқоти ҳамл” интишор гардид⁶⁰.

Дуюм ҳолати фарқкунандай қисми 2 моддаи 123 КҔ ҔТ аз қисми 1-уми он дар шаҳсияти субъекти чиноят ифода мегардад. Яъне, исқоти ҳамл аз ҷониби шаҳси қаблан барои исқоти гайриқонуни ҳамл судшуда, содир шуда бошад.

Категорияи чинояти мазкур начандон вазнин эътироф мешавад: бо ҷарима ба андозаи аз панҷсад то ҳафтсад нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум соҳтсан аз озодӣ ба муҳлати то ду сол ҷазо дода мешавад.

Дар қисми 3 моддаи 123 Кодекси чиноятӣ ду ҳолати исқоти ҳамл ҳамчун ҳолати маҳсусан вазнинкунандай ҷазои чиноятӣ ба барои исқоти гайриқонуни ҳамл муқаррар гардидааст:

1. Ҳаракатҳои дар қисмҳои якум ё дуюми моддаи 123 КҔ ҔТ пешбинигардида, агар онҳо аз беҳҳтиётӣ боиси зарари вазнин ба саломатии ҷабрдида гардида бошанд;

2. Ҳаракатҳои дар қисмҳои якум ё дуюми моддаи 123 КҔ ҔТ пешбинигардида, агар онҳо аз беҳҳтиётӣ боиси марғи ҷабрдида гардида бошанд.

Ҳаёт ва саломатӣ дар ин қисм ҳамчун объекти бевоситай иловагӣ баромад мекунанд. Бинобар ин, мағҳуми объекти чинояти дар қисми 1 моддаи 123 КҔ ҔТ ифодагардида аз мағҳуми объекти чинояти дар қисми 3 ҳамин модда зикргардида, тафовут дорад. Ҳамин тавр, объекти чинояти мазкур – муносибатҳои ҷамъиятии

⁵⁸ Указ Президиума Верховного Совета СССР от 05.08.1954 «Об отмене уголовной ответственности беременных женщин за производство абортов» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1954. № 15. Ст. 334.

⁵⁹ Мендельсон Г.А. Ответственность за производство незаконного аборта по советскому уголовному праву (в свете Указа Президиума Верховного Совета СССР от 23 ноября 1955 г. «Об отмене запрещения абортов»). М., 1957. С. 6.

⁶⁰ Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23.11.1955 «Об отмене запрещения абортов» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1955. № 22. Ст. 425.

бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшаванде, ки амнияти ҳаёт ва саломатии шахсро таъмин менамоянд, ташкил медиҳад.

Таркиби чинояти мазкур моддӣ мебошад. Он вақт шахс бо қисми 3 моддаи 123 КҶ ҔТ ба ҷавобгарӣ қашида мешавад, ки агар оқибат дар намуди зарари вазнин ба саломатӣ ё марги ҷабрдида фаро расида бошад.

Марги занни ҳомила мумкин аст ҳангоми исқоти ҳамл ё бевосита пас аз он фаро расад. Муҳим он аст, ки марги ҷабрдида бо исқоти ҳамл дар робитаи сабабӣ бошад.

Агар ҳангоми исқоти ҳамли қонунӣ аз беэҳтиёти боиси марги зан ё зарари вазнин ба саломатииӯ гардида бошад, пас кирдори акушер – гинеколог бо моддаи 123 КҶ ҔТ бандубаст карда намешавад. Дар чунин маврид ҷавобгарии чиноятӣ бо моддаи 129 КҶ ҔТ фаро расиданаш мумкин аст.

Тарафи субъективии чинояти мазкур бо ду шакли гуноҳ содир карда мешавад: нисбат ба кирдор қасди бевосита; нисбат ба оқибат (марг ё зарари вазнин ба саломатӣ) беэҳтиёти дар шакли худбоварӣ ё бепарвой.

Категорияи чинояти мазкур миёна эътироф мешавад: бо маҳрум кардан аз озодӣ ба муҳлати аз ду то панҷ сол ва маҳрум сохтан аз ҳукуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаъолияти муайян ба муҳлати то панҷ сол ҷазо дода мешавад.

Ба исқоти ҳамл маҷбур соҳтани зан

Ба исқоти ҳамл маҷбур соҳтани зан ҳамчун чиноят дар моддаи 124 КҶ ҔТ муқаррар гардида, аз як қисм иборат мебошад: ба исқоти ҳамл маҷбур соҳтани зан, агар дар натиҷа исқоти ҳамл ба амал бароварда шавад.

Ба зан ҳукуқ дода мешавад, ки масъалаи модар шуданашро ҳудаш ҳал кунад. Дар ягон давраи ҳомиладорӣ касе ҳукуқ надорад ба он даҳолат кунад ва барои исқоти ҳамл занни ҳомиладорро маҷbur созад.

Маълум аст, ки дар баробари исқоти ғайриқонуни ҳамл, қонунгузории чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба исқоти ҳамл маҷbur соҳтани занро низ ба ҷамъият ҳавғонок эътироф намудааст.

Зарурати сазовори ҷазо эътироф намудани ба исқоти ҳамл маҷbur соҳтани зан ҳамчун чиноят, бори аввал, ҳанӯз соли 1936 аз ҷониби П.И. Люблинский тадқиқот гузаронида, пешниҳод шуда-

аст⁶¹. Минбаъд, бо қабули қарори Комитети Ичроияи Марказӣ ва Шӯрои Комиссариатҳои Халқии ИҶШС 27 июни соли 1936 ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ба исқоти ҳамл маҷбур сохтани зан қонунӣ гардонида шуд ва ҷазои ҷиноятӣ дар намуди то ду соли маҳрум сохтан аз озодӣ муқаррар гардида буд⁶².

Ба ҷамъият ҳавғонки ин ҷиноят дар поймол кардани ҳуқуқи зан ҷиҳати интиҳоби модар шуданаш, эътироф мешавад ва ҳамчунин, зери ҳатар қарор гирифтани саломатии зани ҳомиладор ба миён меояд.

Объекти ҷинояти мазкур – муносибати ҷамъиятии бо қонунгузории ҷиноятӣ ҳифзшаванде, ки ҳуқуқи занро ҷиҳати интиҳоби модар шудан ва амнияти ҳаёт ва саломатии ўро таъмин менамояд, ташкил медиҳад.

Аз мағҳуми объекти ҷиноят ва муқаррароти тарафи субъективи ҷиноят маълум мегардад, ки ногузирни зарар ба саломатии занни ҳомиладор ҷой надорад. Дар ҷинояти ба исқоти ҳамл маҷbur сохтани зан, агар дар натиҷа исқоти ҳамл ба амал бароварда шавад, ҳуқуқи зан ҷиҳати интиҳоби модар шудан поймол карда мешавад, ҳавфи зарар ба ҳаёт ва саломатии (имконияти кам дар кам) зани ҳомиладор ба миён меояд. Бинобар ин, ба сифати объекти ҷинояти мазкур – саломатӣ баромад карда наметавонад. Ин ақида-ро олимӣ соҳа Н.И. Загородников низ, тасдиқ намудааст⁶³.

Тарафи объективии ба исқоти ҳамл маҷbur сохтани зан аз кирдорҳои гуногуне иборат мебошад, ки дар зани ҳомиладор умедини фарзанддор шуданро аз байн мебарад ва ў ҳомиладориашро қатъ мекунад.

Ба исқоти ҳамл маҷbur сохтани зан мумкин аст аз бехаракатӣ низ содир карда шавад. Мисол, шахс бо мақсади маҷbur сохтани зан ҷиҳати амалий намудани исқоти ҳамли худ, бо ў муносибатҳои хубашро дигар такрор намекунад ва аз нигоҳбину таъмини ў саркаший мекунад. Дар натиҷа, зани ҳомиладор бо мақсади минбаъд муомилаи хубро дар гунаҳгор бар гардонидан, маҷбуран ҳомила-гиашро исқот мекунад.

Бояд зикр намуд, ки он вақт ҷавобгарии ҷиноятӣ бо моддаи мазкур ҷой дорад, ки агар зани ҳомиладор дар ҳақиқат (сидқан)

⁶¹ Люблинский П.И. ответственность за принуждение к производству абортов // Социалистическая законность. 1936. № 3. С. 22-25.

⁶² Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР 1917 – 1952 гг. / Под редакцией профессора И.Т. Голякова. М., 1953. С. 392.

⁶³ Загородников Н.И. Преступления против здоровья. М., 1969. С. 139.

хоҳони исқоти ҳамли худро надошта бошад. Дар акси ҳол, таркиби чинояти мазкур чой дошта наметавонад. Мисол, зани хонашини серфарзанд ҳомиладор мешавад, ки дар оила гайр аз шавҳарааш дигар касе кор намекунад ва он ҳам бошад бо чойи кори муваққатй ва маоши кам, ҳамчунин иҷоранишин мебошанд. Шавҳар бо алфози хуш бо зани ҳомиладорааш машварат менамояд ва хоҳиши исқоти ҳамл намуданро пешниҳод менамояд, ки дар натиҷа, шароити зиндагии фақиронаи оилааш ва манфиатҳои дигар фарзандо-нашро ба инобат гирифта, зан исқоти ҳамл мекунад.

Мисоли овардашуда ба нишондодҳои иҷтимоии иҷозат ба исқоти ҳамл тааллук дошта, танҳо то 22 ҳафтаинаи ҳомиладорӣ иҷозат дода мешавад. Агар бо сабаби зикргардида исқоти ҳамл зиёда аз 22 ҳафтаи ҳомиладорӣ амалӣ гардонида шавад, пас он ҳамчун гайриқонунӣ эътироф гардида, ҷавобгарии чиноятӣ бо моддаи 123 КҶ ҶТ фаро мерасад.

Ҳангоми бандубасти ба исқоти ҳамл маҷбур соҳтани зан, аҳаммият надорад, ки зан исқоти қонунии ҳамл мекунад ё исқоти гайриқонунии ҳамл.

Маҷбуркунӣ дар чинояти мазкур ҳам рӯҳӣ ва ҳам ҷисмонӣ шуданаш мумкин аст.

Маҷбуркуни рӯҳӣ дар чинояти мазкур аз шаклҳои гуногуни таҳдид иборат мебошад, ки аз ҳароси он зан ҳомилаашро исқот мекунад. Дар ин маврид, мумкин аст таҳдиди истифодаи зӯрии ҷисмонӣ (аз ҳаёт маҳрум соҳтан, зарар ба саломатӣ, лату кӯб), таҳдиди маҳрум соҳтан аз ин ё он неъматҳои моддӣ, таҳдиди паҳн намудани маълумоти беобрӯкунанда, таҳдиди бекор кардани ақди никоҳ, таҳдиди аз хона бароварда рондан, таҳдиди аз кор рондан ва ба инҳо монанд, содир карда шавад.

Бояд ба инобат гирифта шавад, ки маҷburкуnaii rӯҳӣ танҳо дар таҳдид ифода намегардад. Маҷburkuunii rӯҳи дар дигар шаклҳои таъсиррасонии рӯҳи низ ифода мегардад. Аз ҷумла, таҳқир, муносибати бераҳмонаи гайриинсонӣ, дашноми мунтазами қабех ва ба инҳо монанд. Мисол, зан бе шавҳар ҳомиладор мешавад ва ин ҳолатро дидар, падар, модар ё бародарааш бо ў дар муомилаи бади гайриинсонӣ буда, бар замми ин аз ў талаб мекунанд, ки исқоти ҳамл кунад. Ба ин муносибати дурушти падар, модар ё бародарааш сабру таҳаммул накарда, маҷburan исқоти ҳамл мекунад, ки аслан хоҳони онро надошта, аллакай ба ҷанин муҳаббати модарӣ дошт.

Зӯроварии ҷисмонӣ ҳамчун шакли хавғонктари ба исқоти ҳамл маҷbur соҳтани зан эътироф мешавад. Маҷburkuunii ҷисмонӣ бо роҳи лату кӯб, азобу уқубат ва заарарҳои гуногуни

ба саломатй эътироф мешавад. Бояд дар назар дошта шавад, ки ҳомиладории зан на бояд аз маҷбуркунии чисмонӣ исқот шавад, дар акси ҳол, ҷавобгарии ҷиноятӣ бо моддаи 110 КҶ ҔТ фаро мерасад.

Агар ҳангоми ба исқоти ҳамл маҷbur сохтани зан лату кӯб, азобу укубат ва зарарҳои гуногун ба саломатй расонида шавад, дар ҷунин маврид зарурати бандубастӣ иловагӣ бо моддаҳои 110-112, 116 ва 117 КҶ ҔТ ҳамчун маҷмӯи ҷиноят ба миён меояд.

Аз муқаррароти дар боло зикр гардида маълум мешавад, ки зани ҳомиладор ба исқоти ҳамлаш моил карда мешавад ва он ду шакл дорад:

1. Моилкуние, ки хусусияти ҳуқуқии ҷиноятиро доро намебошад ва дар ин сурат ҷиноят эътироф намешавад, зоро ин тарзи моилкунӣ бо роҳи розигии тарафҳо (шавҳар бо зан, падар бо духтар, бародар бо ҳоҳар, маъшук бо маъшуқа ва ғайра) дар ҳолати маслиҳатомез амалий карда мешавад;

2. Моилкуние, ки хусусияти ҳуқуқии ҷиноятиро доро мебошад ва ҷавобгарии ҷиноятиро ба бор меоварад. Ин намуди моилкунӣ дар диспозитсияи моддаи 124 КҶ ҔТ бо истилоҳи “маҷburkunӣ” ифода гардидааст.

Аз ин бар меояд, ки нишонаи ҳатмии тарафи объективии ҷиноят дар **тарзи** содир намудани он ифода мегардад – **маҷburkunӣ**. Агар моилкунӣ бе тарзи маҷburkunӣ амалий карда шавад, пас доир ба ҷой доштани ҷинояти мазкур умуман фикр кардан нодуруст аст. Тарзи содир намудани ҷиноят – ин маҷмӯи усул ва тариқе, ки гунахгор дар вакти содир намудани кирдори барои ҷамъият ҳавфнок истифода мебарад.

Дар диспозитсияи моддаи 124 КҶ ҔТ муайян шудааст, ки ба исқоти ҳамл маҷbur сохтани зан, агар дар натиҷа исқоти ҳамл ба амал бароварда шавад. “Агар дар натиҷа исқоти ҳамл ба амал бароварда шавад” – маънои онро надорад, ки ин оқибати ҷиноятӣ аст ва таркиби ҷинояти мазкур моддӣ мебошад.

Таркиби ба исқоти ҳамл маҷbur сохтани зан **расмӣ** буда, аз лаҳзаи ба амал баровардани исқоти ҳамл, ҷиноят хотимаёфта эътироф мешавад, новобаста аз он, ки дар натиҷаи он ба саломатии зани ҳомиладор зарар расонида мешавад ё не.

Бояд илова намуд, ки “агар дар натиҷа исқоти ҳамл ба амал бароварда шавад” идомаи муайянкунанди кирдори “ба исқоти ҳамл маҷbur сохтани зан” эътироф мешавад.

Дар моддаи 166 КҶ ҔТ ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ҷалби шахси ноболиг ба содир намудани кирдорҳои зиддиҷамъиятӣ,

мукаррар шудааст. Таркиби чиноят расмӣ буда, аз лаҳзаи ҷалби шахси ноболиг ҷиҳати истеъмоли мунтазами нӯшокиҳои спиртӣ, истеъмоли мунтазами гайритибии моддаҳои саҳттаъсир ё дигар моддаҳои мадҳушкунанда, ё ба фоҳишагарӣ, оворагардӣ, гадойӣ, ки аз ҷониби шахси синнаш ба ҳаждаҳсолагӣ расида содир шудааст, хотимаёфта эътироф мешавад. Ҷалби истеъмоли мунтазами нӯшокиҳои спиртӣ маъни се ва зиёда аз он маротиба ба нӯшидан нӯшокиҳои спиртӣ моил карданро дорад. Агар ноболиг, ба се ва аз он зиёд маротиба ба нӯшидан нӯшокиҳои спиртӣ моил карда нашавад, пас барои ин кирдор шахси ба синни ҳаждаҳсолагӣ расида ба ҷавобгарии чиноятӣ қашида намешавад. Чун мукаррароти диспозитсияи моддаи 124 КҔ ҔТ дар моддаи 166 ҳамин Кодекс низ дар натиҷа гунахгор ба мақсади моилкуниаш мерасад ва ин маъни моддӣ будани ин таркибҳои чиноятҳоро надорад.

Албаттаг, агар дар натиҷаи маҷбуркунӣ исқоти ҳамл амалӣ карда нашавад, таркиби ин чиноят ҷой надорад, аммо дар таркиби чинояти мазкур, қонунгузор бештар ба исқоти ҳамл маҷбур соҳтани зан ишора намудааст ва агар оқибати чиноятӣ дар ба амал ба-ровардани исқоти ҳамл мукарраркунандай асосии ин чиноят ме-буд, пас онро ҳамчун зарари вазнин ба саломатӣ баҳо додан мум-кин буд, зеро қатъ гардидан ҳомиладорӣ ҳамчун оқибат дар моддаи 110 КҔ ҔТ дар баробари гунг, қар ва нобино шуда, зарари вазнин ба саломатӣ эътироф гардидааст. Бар замми ин, агар дар натиҷаи маҷburkunӣ, исқоти ҳамл оқибати чиноятӣ эътироф шавад, пас бояд дар баробари зарар ба саломатии зани ҳомиладор, инчунин манфиатҳои ҷанин низ, яъне ҳаёти ў ҳамчун объекти бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшаванд ба эътибор гирифта шавад. Вале, қонунгузории чиноятӣ манфиатҳои ҷанини ҳанӯз таваллуд нашударо ба инобат намегирад ва ҳамчун муносабати ҷамъиятӣ бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшаванд эътироф намекунад.

Тарафи субъективии ба исқоти ҳамл маҷbur соҳтани занро гу-ноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад. Гунахгор ба ҷамъият ҳавфнок будани ба исқоти ҳамл маҷbur соҳтани занро дарк намуда, ҳоҳони он аст, ки зан исқоти ҳомилаашро ба амал ба-рорад.

Субъекти чиноят дилҳоҳ шахси воқеии мукаллафе буда мета-вонад, ки ба синни шонздаҳсолагӣ расида бошад. Одатан, ҳамчун субъекти чиноят инҳо баромад карда метавонанд: падар; модар; бародар; ҳоҳар; шавҳар; маъшуқ; фарзанд ва дигар шахсоне, ки пешниҳоди онҳоро ҷабрдида инкор карда наметавонад.

Категорияи чинояти дар моддаи 124 КЧ ЧТ пешбинигардида начандон вазнин эътироф мегардад: бо корҳои ислоҳӣ ба муҳлати то як сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати то ду сол ҷазо дода мешавад.

Дар хатар монондан

Дар хатар монондан ҳамчун чиноят дар моддаи 127 КЧ ЧТ муқаррар гардида, аз се қисм иборат мебошад.

Аломатҳои дар хатар монондан ҳамчун чиноят дар диспозитсияи моддаи 127 КЧ ЧТ нишон дода шудаанд: дидою дониста нарасонидани ёрӣ ба шахсе, ки дар вазъияти барои ҳаёт ё саломатиаш хавфнок қарор дорад ва аз сабаби хурдсолӣ, пиронсолӣ, беморӣ ё аз сабаби очизии худ имконияти андешидани ҷораҳои худмуҳофизатиро надорад, ҳангоме, ки шаҳси гунахгор метавонист ба ин шаҳс ёрӣ расонад ва вазифадор буд нисбати ӯ ғамхорӣ зоҳир намояд ё худаш ӯро дар ҳолати барои ҳаёт ё саломатиаш хатарнок гузаштааст.

Объекти чинояти мазкур – муносибатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории чинояти ҳифзшавандае, ки амнияти ҳаёт ва саломатии шаҳсро (шахсе, ки дар вазъияти барои ҳаёт ё саломатиаш хавфнок қарор дорад ва аз сабаби хурдсолӣ, пиронсолӣ, беморӣ ё аз сабаби очизии худ имконияти андешидани ҷораҳои худмуҳофизатиро надорад) таъмин менамоянд, ташкил медиҳад.

Доир ба муқаррароти объекти дар хатар монондан олимони машҳури соҳаи ҳуқуқи чинояти ақидаҳои гуногунро пешниҳод мекунанд. Баъзеи онҳо зикр менамоянд, ки объекти чинояти дар хатар монондан ҳаёти шаҳс¹ ё амнияти ҳаёти шаҳс² баромад мекунад. Гурӯҳи дигари олимон дар баробари ҳаёт, инчунин амнияти саломатиро низ ҳамчун объекти чинояти мазкур эътироф менамоянд³, ки ба муқаррароти диспозитсияи моддаи 127 КЧ ЧТ мувофиқат мекунад. Гурӯҳи сеюми олимон объекти бевоситаи дар

¹ Ниг.: Горелик И.И. Квалификация преступлений, опасных для жизни и здоровья. Минск: Вышеш. Школа, 1973. С. 172.

² Ниг.: Советское уголовное право: Часть Особенная: учебник / Под ред. М.И. Ковалева. М.: Юрид. лит., 1983. С. 158.

³ Ниг.: Ращковская Ш.С. Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности. М., 1959. С. 46; Саркисов Г.С., Красиков Ю.А. Ответственность за преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности. Ереван, 1990. С. 70-71; Брейво В.Г., Иванов В.Д. Ответственность за преступления против личности. Фрунзе, 1981. С. 71.

хатар мононданро дар амнияти мавчудияти худи шахсият ифода мекунанд¹.

Аз муқаррароти диспозитсияи моддаи 127 КҔ ҔТ бар меояд, ки ба чамъият хавфнокии дар хатар монондан бояд чунин аломатҳоро доро бошад:

1. Ҳангоми дар хатар монондан, ҷабрдида бояд дар вазъияти барои ҳаёт ё саломатиаш хавфнок қарор дошта бошад;

2. Ҳангоми дар хатар монондан, ҷабрдида бояд имконияти худмуҳофизаткуниро надошта бошад.

Вобаста ба ҳолати зикргардида, гурӯхи муаллифон зикр менамоянд, ки вазъияти хавфнок на ба объекти чиноят, балки ба тарафи объективии чиноят тааллук дорад². Гурӯхи дигари муаллифон объекти чиноятро аз тарафи объективии чиноят чудо накарда, зикр менамоянд, ки вазъияти хавфнок ба аломати объективии таркиби чинояти мазкур тааллук дорад, яъне ҳам ба объекти чиноят ва ҳам ба тарафи объективии чиноят³.

Сабабҳои ба вазъияти хатарнок гирифтгар шудани ҷабрдида гуногун буда метавонанд: оғати табий; амалҳои қасдона ё беэҳтиётонаи шахсони сеюм; ҳолати ғайричашмдошт; ҳолати физиологии организм ё синну соли ҷабрдида. Муҳим он аст, ки хавфи бавуқӯломада ба ҳаёт ва саломатӣ воқеӣ бошад на таҳайюлӣ.

Аз тарафи олимон ҷиддияти ҳолати хавф дар чинояти мазкур гуногун арзёбӣ мегардад. Як гурӯхи онҳо зикр менамоянд, ки хавф ба ҳаёт ё ҳадди ақал зарари вазнин ба саломатии ҷабрдида, таҳдид мекунад⁴. Дигар олимон кайд менамоянд, ки дар сурати ҷой доштани ҳатто таҳдид ба зарари миёна ба саломатӣ низ, дар хатар монондан эътироф мешавад⁵. Диспозитсияи моддаи 127 КҔ ҔТ таҳдид ба ҳаёт ё саломатии ҷабрдидаро ҳамчун зери хатар

¹ Ниг.: Горелик А.С. Уголовная ответственность за оставление в опасности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Л., 1964. С. 7.

² Ниг.: Орлов П.И. Уголовная ответственность за оставление в опасности потерпевшего при автопреисшествии: автореф. ... канд. юрид. наук. Харьков, 1980. С. 9; Малыхин В.И. Состав преступления оставление в опасности и его ограничение от смежных составов // Актуальные вопросы реализации уголовной ответственности. Куйбышев: Куйбыш. ун-т, 1988. С. 62.

³ Ниг.: Портнов И. Квалификация деяний, связанных с оставлением в опасности // Советская юстиция. 1975. № 16. С. 11.

⁴ Ниг.: Уголовное право России: учебник для вузов. В 2 т. Т. 2. Особенная часть / Под ред. А. Н. Игнатова, Ю. А. Красикова. М.: НОРМА–ИНФРА • М, 1999. С. 106.

⁵ Ветров Н.И. Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000. С. 67-68.

қарордошта эътироф намуда, дараҷаи заرارро мұқаррар накардаст, бинобар ин ҳатто таҳдид ба зарари сабук ба саломатӣ низ ҳамчун дар хатар мондан эътироф карда мешавад.

Дар таркиби чинояти дар хатар монондан ҳатман муайян карда шавад, ки оё қабрдида дар ҳолати ҳавфи бавуқӯомада имконияти мустақилона рағбы онро дошт ё не. Танҳо дар ҳолате шахс қабрдида чинояти мазкур эътироф карда мешавад, ки агар дар ҳолати ҳавфи бавуқӯомада имконияти мустақилона рағбы онро надошта бошад, яъне барои рағбы он очиз бошад.

Критерияи ҳолати очизӣ аз рӯйи ҳусусияти ҳавф ва ҳолати ҷисмонии (қуввати) қабрдида муайян карда мешавад.

Сабабҳои ҳурдсолӣ, пиронсолӣ ва беморӣ ҳамчун имконияти ҳудмухофизаткуниро надошта эътироф мешаванд. Ғайр аз ҳурдсолӣ, пиронсолӣ ва беморӣ, дар бაъзе ҳолатҳо инсони солим низ ба қўмаки дигарон эҳтиёҷ дорад, бинобар ин диспозитсияи моддаи 127 КҶ ҶТ “сабаби очизӣ”-ро низ ҳамчун имконияти ҳудмухофизаткуниро надоштан мұқаррар намудааст. Шахсе дар ҳолати очизӣ қарордошта эътироф мешавад, ки ҳавфи нисбат ба ў равонагардидаро дарк карда наметавонад (бо сабаби хоб будан, маст будан ва гайра). Ҳамчунин, М.А. Горбатова дуруст зикр намудааст, ки ноқисии ҷисмонӣ аз ҷумлаи кар ва нобино будан, ба сифати сабаби очизӣ баромад карда метавонанд¹. Надоштани дониш, тасаввурот ва маҳорат дар ин ё он самт низ сабаби очизии қабрдида буда метавонанд (дар ҳолати роҳгум гаштан, шиноварӣ натағонистани шахс ва ба инҳо монанд)².

Бинобар гуфтаҳои боло, муайян мегардад, ки асоси ҷавобгарии чиноятӣ ҳурдсолӣ, пиронсолӣ, беморӣ ё очизии қабрдида набуда, ба сифати он, ҳангоми таҳдиҳи хатар ба ҳаёт ва саломатӣ – имконияти ҳудмухофизаткуниро надоштани қабрдида ҳурдсол, пиронсол, бемор ё очиз, эътироф мешавад. Шахс бо моддаи 127 КҶ ҶТ ба ҷавобгарӣ қашида намешавад, агар қабрдида дар ҳолати ҷой доштани хатар ба ҳаёт ва саломатиаш, имконияти мустақилона бо истифодаи қувва, маҳорат ва дониши худ ҳавфи ҷойдоштаро рағъкарда тавонад.

Дар хатар мондани қабрдидае, ки аллакай қўмак кардан ба ў ғайримкон аст, таркиби чинояти мазкурро ташкил намедиҳад. Доир ба ин мұқаррарот, баъзе муаллифон зикр намудаанд, ки дар

¹ Горбатова М.А. Составы преступлений, ставящих в опасность жизнь или здоровье: понятие, система и уголовно-правовой анализ: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2002. С. 148.

² Ниг.: Жижиленко А. А. Преступления против личности. М.-Л., 1927. С. 59.

ҳамин ҳолат низ шахс ба ҹавобгарии чиноятӣ қашида мешавад, зеро ҹавобгарии чиноятӣ аз лаҳзаи саркашӣ кардан аз кӯмак намудан ба шахсе, ки дар ҳолати ҳавфнок қарор дорад, чой дорад¹. Бояд ба мӯқаррароти диспозитсияи моддаи 127 КҔ ҖТ такя намуд, зеро он дар ҳолати зикргардида ба имконияти шахс ҳавола кардааст: “шахси гунахгор *метавонист* ба ин шахс ёрӣ расонад”. Ҳамин тавр, ҳангоми зери хатар гирифтор шудани ҷабрдида, имконияти шахсе, ки вазифадор буд нисбати ўғамхорӣ зоҳир намояд ё ҳудаш ўро дар ҳолати барои ҳаёт ё саломатиаш хатарнок гузоштааст, ба инобат гирифта мешавад. Агар шахс имконияти воқеии ғамхорӣ зоҳир расониданро надошта бошад, пас ҹавобгарии чиноятӣ тибқи моддаи зикргардида чой дошта наметавонад. Мисол, кирдори духтур чиноятӣ дар хатар монондан эътироф карда намешавад, дар ҳолате, ки агар ҳуди духтур ба бемории вазнин гирифтор бошад ё байни бемор ва духтур дарёе мавҷуд аст, ки духтур он ҷойро убур карда наметавонад.

Тарафи объективии дар хатар монондан дар кирдори бехаракатӣ ифода мегардад – ичро накардани он ҳаракатхое, ки гунахгор бояд баҳри кӯмак намудан ба шахси таҳти ҳавфи хатар ба ҳаёт ва саломатиаш қарордошта, ҳаракат мекард.

Тибқи мӯқаррароти Қисми умумии ҳукуки чиноятӣ, ҹавобгарии чиноятӣ барои аз бехаракатӣ содир намудани кирдор ҳамон вақт фаро мерасад, ки агар бар дӯши шахс уҳдадории содир намудани ин ё он ҳаракат voguzoшта шуда бошад, ў имконияти воқеии содир намудани ҳаракатро, ки барои рафъи фаро расидани оқибати ба ҷамъият ҳавфнок қодир буд, дошт, вале бехаракатӣ мекунад.

Диспозитсияи моддаи 127 КҔ ҖТ ду ҳолатҳои объективиро мӯқаррар кардааст, ки дар сурати риоя накардани онҳо, шахс баҳрои бехаракатӣ ба ҹавобгарии чиноятӣ қашида мешавад:

1. Шахси гунахгор вазифадор буд нисбати ҷабрдида ғамхорӣ зоҳир намояд;
2. Шахси гунахгор ҳудаш ҷабрдида дар ҳолати барои ҳаёт ё саломатиаш хатарнок гузоштааст.

Вазифаи шахс ҷиҳати ғамхорӣ зоҳир намудан нисбати шахси дигар аз кӯмак ба шахси дигар тафовут дорад. Ғамхорӣ зоҳир намудан нисбати шахси дигар дар вазифаи ў ҷиҳати нигоҳубини доимии ҷабрдида ифода мегардад. Диспозитсияи моддаи 127 КҔ

¹ Ниг.: Саркисов Г.С., Красиков Ю.А. Ответственность за преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности. Ереван, 1990. С. 73; Сташин В.В., Бажанов М.И. Уголовно-правовая охрана личности. Харьков: Вища школа, 1976. С. 134.

ЧТ чавобарии чиноятиро на фақат барои ғамхорӣ зоҳир накарда дар хатар монондан муқаррар мекунад, балки барои ичро накардани вазифаҳои қасбии бо қонунгузорӣ муқарраркардаи худ ҷиҳати кӯмак намудан ба шахсе, ки дар ҳолати ҳавфи хатар ба ҳаёт ва саломатиаш қарордошта низ, муқаррар мекунад. Вобаста ба ҷунин ҳолат, М.А. Горбатова пешниҳод намудааст, ки хуб мешуд дар муқаррароти чинояти мазкур ба ҷойи қалимаҳои “ғамхорӣ зоҳир намудан” қалимаҳои “кӯмак намудан” истифода бурда шавад ва он ба ҳамаи шахсони уҳдадор ягона равона мегардад¹.

Уҳдадории ғамхорӣ зоҳир намудан нисбати ин ё он шаҳс метавонад аз муносибатҳои хешутаборӣ ё зану шавҳар сарчашма гиранд, ки ин муносибатҳоро Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба танзим медарорад. Зану шавҳар вазифадоранд, ки муносибатҳои ҳудро дар оила дар асоси эҳтируму кӯмаки яқдигарӣ ба роҳ монанд, барои таҳқими оила мусоидат намоянӣ, ба некӯаҳволӣ ва рушду камоли фарзандонашон ғамхорӣ кунанд. Мисол, М. ном зан 11 январи соли 2012 кӯдакаш Ф. (духтарақ) дар яке аз таваллудҳонаҳои шаҳри Душанбе таваллуд мекунад. М. аз 17 июляи соли 2012 ин ҷониб, дар хонаи истиқоматиаш, ки дар он иҷоранишин буд, мунтазам кӯдакаш Ф. танҳо гузошта, дар кӯчаҳои шаҳри Душанбе ба фоҳишагӣ машғул мешудааст. М. 15 августи соли 2012, таҳминан соати 18:00 кӯдаки хурдсоли бемораш Ф. дар хонаи ба иҷорагирифтааш бе соҳиб ва бе ҳӯрок партофта, бо мақсади машғул шудан ба фоҳишагӣ, аз хона баромада рафта, то рӯзи 17 августи соли 2012 бо якчанд мард дар ҳудуди шаҳри Душанбе ба фоҳишагӣ машғул шудааст. Дар ин давоми ду рӯз М. ба хона бар нагашт. Санай 16 августи соли 2012 ҳамсоязан С. ба хонаи М. даромада ҷисми бечони Ф. дарёфт карда, ба дигар ҳамсояҳояш ҳабар медиҳанд. Баъди як рӯзи ҳодиса, санаи 17 августи соли 2012 М. аз тарафи кормандони ШВҚД Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе дастгир гардидааст. Файр аз ин, М. кӯдаки хурдсолаш Ф., ки дар вазъияти ҳаёт ва саломатиаш ҳавфнок – беморӣ қарордошта, дидаву дониста бе соҳиб ва гурӯсна партофта баромадааст. Ҳамин тавр, суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе дар лелҳои дар мурофиаи судӣ мавриди омӯзиш қарордода шударо ба эътибор гирифта, гуноҳи М. барои ичро накардан ё иҷрои но-матлуби уҳдадориҳо оид ба тарбияи ноболиг аз ҷониби падару мадар ё шаҳси дигар, ки ин уҳдадориҳо ба зиммааш қонунан гузошта

¹ Горбатова М.А. Составы преступлений, ставящих в опасность жизнь или здоровье: понятие, система и уголовно-правовой анализ: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2002. С. 152.

шудааст, агар ин кирдор бо муносибати бераҳмона нисбат ба ноболиг алоқаманд бошад ва барои дидаю дониста нарасонидани ёрӣ ба шахсе, ки дар вазъияти барои ҳаёт ё саломатиаш хавфнок қарор дорад ва аз сабаби хурдсолӣ имконияти андешидани ҷо-раҳои худмуҳофизатиро надорад, ҳангоме, ки шахси гунахгор мегавонист ба ин шахс ёрӣ расонад ва вазифадор буд нисбати ўғамхорӣ зоҳир намояд ё худаш ўро дар ҳолати барои ҳаёт ё саломатиаш ҳатарнок гузаштааст, ҳамин кирдор агар аз беэҳтиёти боиси марги ҷабрдида гардида бошад, тасдиқёфта хисоб карда, ҳар-катҳои ўро бо моддаҳои 174 ва қисми 2 моддаи 127 КҶ ҶТ банду-баст намуд¹.

Фарзандон низ дар навбати худ вазифадоранд нисбат ба падару модари худ гамхорӣ зоҳир намоянд.

Бар дӯш гирифтани вазифаи гамхорӣ зоҳир намудан ба дигар шахс, дар асоси бастани шарнома (чи ба воситай ҳучҷатгузорӣ ва чи ба воситай шифоҳӣ) амалӣ карда мешавад. Дар ин маврид, вазифаи гамхорӣ зоҳир намудан бар дӯши дилҳоҳ шахс гузашта шуданаш мумкин аст: роҳбаладе, ки вазифаро ҷиҳати сайругашти сайёҳ ичро мекунад; роҳгузаре, ки қўмаки роҳгузари нобино, қалонсол ё беморро бар дӯш гирифтааст; шахсе, ки дар хона нигоҳубини кўдак, қалонсол ё беморро бар дӯш гирифтааст ва гайраҳо.

Вазифаи гамхорӣ зоҳир намудан нисбат ба ҷабрдида аз уҳда-дориҳои қасбии ин ё он шахс низ сарчашма гирифтанаш мумкин аст. Мисол, мураббиён дар боғчай кўдакон.

Вобаста ба расонидани қўмак ба шахсе, ки дар ҳолати хавфи ҳатар ба ҳаёт ва саломатиаш қарор дорад, аз уҳдадории қасбӣ низ сарчашма гирифтанаш мумкин аст:

1. Вобаста ба тобеият – омӯзгор, мураббии варзишӣ, муҳофиз, роҳбари гурӯҳи сайёҳӣ ва ба инҳо монанд;

2. Вобаста ба гурӯҳи номуайяни шахсон – кормандони тиб, наҷотдиҳанда, оташнишон ва ба инҳо монанд.

Қоидаҳои ҳаракат дар роҳ аз 29-уми июня соли 2017 ҳамчун санади меъёрии ҳуқуқӣ, ҳангоми руй додани фалокати роҳу нақлиёт вазифаи ронандае, ки иштирокчии ҳодисаи роҳу нақлиёт мебошад, маҳсус муйян кардааст. Тибқи мукаррароти сар-ҳатҳои 1, 2 ва 3 зербанди «у» банди 11 Қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, ронандае, ки иштирокчии ҳодисаи роҳу нақлиёт мебошад, уҳдадор аст:

¹ Бойгонии суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе // Парвандаи ҷиноятии № 1-100/13.

- воситай нақлиётро фавран боздорад (аз чояш начунбонад), сигнални нурии садамавиро фурӯзон намуда, аломати бозистии садамавиро мутобики талаботи боби 8 ҳамин Қоидаҳо гузорад, чойи предметҳои ба ҳодиса даҳлдорро тафйир надихад, дар чойи ҳодиса, вобаста ба имконият берун аз қисми мошингарди роҳ, истад;

- ҳангоми дар натиҷаи ҳодисаи роҳу нақлиёт фавтидан ё осеб бардоштани одамон барои расонидани ёрии аввали тиббӣ ба осебдида (осебдидагон) ҷораҳои имконпазир андешида, ёрии таъчилии тиббиро даъват намояд, агар ин ғайриимкон бошад, ҷораҳоро барои ба муассисаи тиббии наздиктарин расонидани осебдида (осебдидагон) бо воситаҳои нақлиёти роҳгузари ҳамсамт (дар ҳолати набудани ин гуна воситай нақлиёт), бо истифодаи воситай нақлиёти дар ҳодиса иштирокдошта, андешад;

- ронандае, ки шахси осебдида (осебдидагонро) ба муассисаи тиббӣ мерасонад, вазифадор аст ба ин муассиса нараб, ном ва номи падар ва рақами бақайдигирии давлатии воситай нақлиётро бо пешниҳод намудани шаҳодатномаи ронандагӣ ё ҳуччати тасдиқкунандай шахсият ва шаҳодатномаи бақайдигирии воситай нақлиёт (шиносномаи воситай нақлиёт) хабар диҳад ва ба чойи ҳодисаи роҳу нақлиёт баргардад¹.

Аз ин муқаррарот маълум гардид, ки вазифаи расонидани кӯмак бар дӯши ронандае гузашта шудааст, ки иштирокчии ҳодисаи роҳу нақлиёт мебошад, новобаста аз он, ки бо айби ин шахс рух додааст ё шахси сеюм. Мисол, Г. санаи 20 декабря соли 2012 таҳминан соати 23:50 автомашинаи тамғаи “Мерседес Бенс”-ро, ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дошт, бо роҳи мум-фарши сатҳи болоияш хушку бенуқсони шоҳроҳи Душанбе – Курғонтеппа аз самти қӯчаи Қосимов ба самти дидбонгоҳи маҳаллаи Чимтеппа бе бор ва бе мусофири таҳминан бо суръати 60 км/соат, бо қатори якуми роҳ ҳаракат кардааст. Ҳангоми ҳаракат ва расидан дар рӯ ба рӯйи бинои мағозаи № 63 бозори Корвони шаҳри Душанбе, пиёдагард Э. пахш меқунад. Ин садама бо вайронкунии талаботи бандҳои 4.3 ва 4.5 Қоидаҳои ҳаракат дар роҳҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (27.12.1997 – амал намекунад) аз тарафи пиёдагард Э. ба вуқӯъ омадааст. Бандҳои зикргардидаи Қоидаҳои ҳаракат дар роҳҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон

¹ Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29-уми июняи соли 2017, № 323 "Дар бораи Қоидаҳои ҳаракат дар роҳ" // http://portali-huquqi.tj/publicadliya/view_qonunhoview.php?showdetail=&asosi_id=20106. Санан муроҷиат: 14.11.2023.

тон пиёдагардро уҳдадор менамоянд, ки: “пиёдагардон қисми мошингардро бояд аз гузаргохи пиёдагард, аз чумла гузаргоҳҳо зеризамий ва рӯйизамий, ҳангоми мавҷуд набудани чунин гузаргоҳҳо – аз чорроҳа бо хати пиёдагард ё канори роҳ убур намоянд ва инчунин ҳангоми берун аз гузаргоҳҳои пиёдагард гузаштани қисми мошингард, пиёдагардон ба ғайр аз ин набояд ба ҳаракати воситаҳои нақлиёт ҳалал расонанд, набояд аз ақиби воситаҳои нақлиётӣ истода ё дигар монеае, ки доираи назарро маҳдуд месозад, ба набудани воситаҳои нақлиётии наздикушуда истода боварӣ ҳосил накарда, бароянд”. Пиёдагард Э. ин талаботро риоя накарда, роҳи мошингардро дар ҷойи номуайяншуда аз тарафи рост ба тарафи ҷаҳонӣ ҳаракати автомашина бо қадаммонаҳои тез давида гузашта, бо қисми пешӣ тарафи рости автомашина бархӯрда аз пой меафтад. Дар натиҷаи садамаи зикргардида, Э. ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта, дар ҷойи ҳодиса ба ҳалокат мерасад. Мувоғиқи хулосаи экспертизаи тиббӣ – судӣ таҳти № 122 аз 24 декабря соли 2012 дар натиҷаи садамаи нақлиётӣ пиёдагард Э. зарари вазнин ба саломатӣ бардоштааст, ки боиси марги ў гардидааст. Тибқи хулосаи экспертизаи судии автотехникӣ таҳти № 16/217/2013 аз 18 январи соли 2013 муайян карда шудааст, ки аз лаҳзаи сар кардани ҳаракати пиёдагард Э. аз ҷойи исташ аз тарафи рост ба тарафи ҷаҳонӣ роҳ, автомашина таҳминан бо суръати 60 км/соат аз ҷойи бархурд бо пиёдагард, дар масофаи 25,0 – 26,0 метр қарор доштааст. Ронандай автомобил Г. имконияти техникии пешгирӣ намудани садамаи нақлиётiro (пахш намудани пиёдагардро) бо роҳи пахш намудани системаи манъқуни автомашина (системаи тормозӣ) аз лаҳзаи сар кардани ҳаракати охирон, яъне пиёдагард аз ҷойи исташ аз тарафи рост ба тарафи ҷаҳонӣ роҳ дар мадди назари ронанда дошта нашудааст. Баъди аз пой афтонидани пиёдагард Э. ронандай Г. дидаю дониста ба ҷабрдида, ки дар вазъияти барои ҳаёт ҳавғонок қарор дошт ва аз сабаби очизии худ имконияти андешидани ҷораҳои худмуҳофизатиро надошт, ҳангоме ки ў метавонист ба ин шаҳс ёрий расонад ва худаш ўро дар ҳолати барои ҳаёташ ҳатарнок гузаштааст, ёрии худро барои кӯмаки тиббӣ ва расонидани ў ба муассисаи наздиқтарини табобатӣ нарасонида ва оид ба ҳодисаи нақлиётии руҳдода ба қормандони милитсия ҳабар надода, аз ҷойи ҳодиса ба самти номаълум ғайр мезанад. Бо ин амалаш, ў талаботи Қоидроҳои ҳаракат дар роҳро дагалона вайрон менамояд. Суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе кирдори Г. бо қисми 2 моддаи 127 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии То-

чикистон бандубаст намуд: дидою доиста нарасонидани ёрӣ ба шахсе, ки дар вазъияти барои ҳаёт ё саломатиаш хавфнок қарор дорад ё аз сабаби очизии худ имконияти андешидани чораҳои худмухофизатиро надорад, ҳангоме, ки шахси гунахгор метавонист ба ин шахс ёрӣ расонад ва вазифадор буд нисбати ўғамхорӣ зоҳир намояд ё худаш ўро дар ҳолати барои ҳаёт ё саломатиаш хатарнок гузоштааст, агар аз беэҳтиёти боиси марги ҷабрдида гардида бошад¹.

Агар, садамаи бавуқӯомадаи зикргардида бо гунохи Г. содир мегардид, пас кирдори ў бо қисми 2 моддаи 212 ва қисми 2 моддаи 127 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун маҷмӯи ҷиноят бандубаст мегардид.

Аз таҷрибай судӣ оид ба бандубости ҷиноят аз рӯйи ин моддаҳо ҳамчун маҷмӯи ҷиноят, мисол овардан ба мақсад мувофиқ аст. Ҳамин тавр, Д. санаи 24 июли соли 2015 таҳминан соати 19:30 бо вайронкунии талаботи Қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, бе ҳӯҷҷати ронандагӣ бо автомашинаи тамғаи “Дэу - Леганзе”, ҳангоми ҳаракат бо роҳи рости мошингарди мумфарши сатҳи болоияш хушки бенуқсони кӯчаи 50 солагии Тоҷикистон аз тарафи кӯчаи Н. Қарабоев ба самти кӯчаи Соҳилӣ бе бор ва бо се нафар мусоғирон бо суръати таҳминан 70-80 км/соат, бо қатори дуюми роҳ ҳаракат дошта, ҳангоми ҳаракат ва вақти расидан дар рӯ ба рӯйи яке аз биноҳои истиқоматии кӯчаи 50 солагии Тоҷикистон, ў талаботи Қоидаҳои ҳаракат дар роҳро вайрон намуда, аз ҳудбоварӣ хатари дар пеш бавуҷудомадаро аз масофаи кифоябуда дид, чораҳои имконпазирро ҷиҳати паст намудани суръат то дараҷаи боз доштани автомашинааш наандешида, дар ҳолати масти пиёдагард X., ки роҳи мошингардро аз тарафи чап ба тарафи рости роҳ бо қадамзаниҳои миёна убур менамуд, роҳ надода, бо тарафи чапи қисми пеши автомашинааш зада аз пой меафтонад ва ба ҷабрдида ёрии аввалии тиббири нарасонида, аз ҷойи ҳодиса ба тарафи номаълум файб мезанад. Дар натиҷа, ба пиёдагард X. одамони роҳгузар кӯмак карда, ўро ба беморхона мебаранд. X. худи ҳамон рӯз дар беморхона аз ҷароҳатҳои бардоштааш вафот мекунад. Мувофиқи ҳулосаи судӣ – автотехникӣ таҳти № 16/2784/2015 аз 04 августи соли 2015 Д. имконияти пешгирӣ намудани ҳодисаи нақлиётиро барои зер кардани X. ба воситаи пахши таъчилии тормози автомашинааш дар шароити ҷойи садамаи нақлиёти доштааш, ки ў ҳамаи чораҳои имконно-

¹ Бойгонии суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе // Парвандай ҷиноятӣ № 1-97/13.

пазирро пурра истифода набурдааст. Суди нохияи Фирдавсии шахри Душанбе ба хулоса омад, ки кирдори судшаванд а Д. бо қисми 2 моддаи 212 Кодекси чинояттии Ҷумхурии Тоҷикистон – аз ҷониби шаҳси идоракунандай автомобил вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ, ки аз беэҳтиёти боиси марғи инсон гаштасст ва бо қисми 2 моддаи 127 Кодекси чинояттии Ҷумхурии Тоҷикистон – барои дидою дониста нарасонидани ёрӣ ба шаҳсе, ки дар вазъияти барои ҳаёт ва саломатӣ ҳавфнок қарор дорад, ҳангоме ки шаҳси гунаҳгор метавонист ба ин шаҳс ёрӣ расонад ва вазифадор буд нисбати ўғамхорӣ зоҳир намояд ва худаш ўро дар ҳолати барои ҳаёт ва саломатиаш ҳатарнок гузоштааст, агар аз беэҳтиёти боиси марғи ҷабрдида гардида бошад, бандубаст намудааст².

Ҳамчунин, аз нишондоди банди 10 Қарори Пленуми Суди Олии ИҶШС “Дар бораи таҷрибаи судӣ оид ба парвандҳои чиноятҳои бо воситаҳои нақлиёти автомобилий алоқаманд” аз 6 октябри соли 1970 таҳти № 11³, маълум мегардад, ки агар ронанда дар садамаи роҳу нақлиёт гунаҳгор набошад, vale ҳаёт ва саломатии ҷабрдида аз натиҷаи рондани нақлиёти ўзери ҳавфи ҳаёт ва саломатиаш гирифтор шуда бошад, пас ичро накардани ронанда ҷиҳати кӯмак ба ҷабрдида ҷавобгарии чиноятро бо моддаи 127 Кодекси чинояттии Ҷумхурии Тоҷикистонро ба бор меорад. Тибқи банди 18 Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумхурии Тоҷикистон “Дар бораи таҷрибаи судӣ оид ба чиноятҳои вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодай воситаҳои нақлиёт, инчунин гайриқонунӣ ҳай карда бурдани автомобил ё дигар воситаҳои нақлиёт бидуни мақсади тасарруф” таҳти № 28 аз 18 декабря соли 2009, ҳаракатҳои ронандаи воситаи нақлиёт, ки ҷабрдидаро дар натиҷаи фалокати роҳу нақлиёт дар ҳолати барои ҳаёт ё саломатиаш ҳавфнок гузошта, бо вайронкунии талаботи банди 2.5 Қоидро дар сурати имконият доштан ба ўёрии зарурӣ нарасонидааст, иловатан бояд бо моддаи 127 Кодекси чинояттии Ҷумхурии Тоҷикистон бандубаст карда шаванд. Аз ин муқаррарот бар меояд, ки дар мавриди зикргардида кирдори субъекти чиноят ҳамчун маҷмӯи чиноят бо моддаҳои 212 ва 127 Кодекси чинояттии Ҷумхурии Тоҷикистон бандубаст карда мешавад.

² Бойгонии суди нохияи Фирдавсии шахри Душанбе // Парвандаи чинояттии № 1 – 481/15.

³ Есаков Г.А., Рарог А.И., Чучев А.И. Настольная книга судьи по уголовным делам / отв. ред. А.И. Рарог. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. С. 196.

Дар ҳолати барои ҳаёт ё саломатиаш гузоштани ҷабрдида, субъекти чиноят вазифадор мегардад, то ки ба ў ёрӣ расонад, гарчанде вазифаи маҳсуси ў набошад ҳам. Ҷунин вазифаро бар уҳдаи шахс диспозитсияи моддаи 127 Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо муқаррароти маҳсус voguzor кардааст: “ё ҳудаш ўро дар ҳолати барои ҳаёт ё саломатиаш хатарнок гузоштааст”. Иловатан боз тақрор карда мешавад, ки худи дар ҳолати барои ҳаёт ё саломатиаш хатарнок гирифтор кардани ҷабрдида сазовори ҷазо эътироф нагардида, балки дидаву дониста нарасонидани ёрӣ ба шахсе, ки дар ҳолати барои ҳаёт ё саломатӣ хатарнок гирифтор аст ва худи субъекти чиноят ўро ба ин ҳолат гирифтор кардааст.

Ҳамин тавр, дар ҳолати барои ҳаёт ё саломатиаш хатарнок гузоштани ҷабрдида аз тарафи худи гунахгор яке аз асосҳои вазифадор гардидан ў ҷиҳати ёрӣ расонидан ба ҷабрдида эътироф мешавад, ки аксар олимон инро ҷонибдорӣ мекунанд⁴.

Ба ақидаи баъзе муаллифон, дар ҳатар монондан мумкин аст ҳам аз оқибати кирдорҳои гунахгорона ва ҳам аз оқибати кирдорҳои бегуноҳона (гунахгоркунии объективӣ) уҳдадориро ҷиҳати ёрӣ расонидан ба ҷабрдида ба миён меорад⁵. Дар ҳатар монондан аз оқибати кирдорҳои бегуноҳона уҳдадориро ҷиҳати ёрӣ расонидан ба ҷабрдида ба миён намеорад. Вобаста ба ин муаллифон И.И. Горелик⁶ ва А. Зелинский⁷ дуруст зикр намудаанд, ки “дар ҳатар монондан ҳатман бояд гунахгорона содир карда шавад, яъне чи қасдона ва чи аз беҳҳтиёти”.

Ҳамин тавр, барои таркиби чинояти дар ҳатар мононданро хотимаёфта эътироф намудан, ҳатман бояд ҷунин ҳолатҳо муқаррар пар карда шаванд:

⁴ Малыхин В.И. Состав преступления оставление в опасности и его ограничение от смежных составов // Актуальные вопросы реализации уголовной ответственности. Куйбышев: Куйбыш. ун-т, 1988. С. 65-66; Орлов П.И. Уголовная ответственность за оставление в опасности потерпевшего при автопроисшествии: автореф. ... канд. юрид. наук. Харьков, 1980. С. 9.

⁵ Горбатова М.А. Составы преступлений, ставящих в опасность жизнь или здоровье: понятие, система и уголовно-правовой анализ: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2002. С. 155.

⁶ Ниг.: Горелик И.И. Ответственность за оставление в опасности по советскому уголовному праву. М., 1960. С. 13.

⁷ Ниг.: Зелинский А. Ответственность за последствия при заведомом оставлении без помощи // Советская юстиция. 1967. № 12. С. 23.

1. Гунахгор вазифадор буд ба шахсе, ки дар вазъияти барои ҳаёт ё саломатиаш хавфнок қарор дорад, ёри расонад, зоро вазифадор буд нисбати ӯ гамхорӣ зоҳир намояд;

2. Гунахгор вазифадор буд ба шахсе, ки дар вазъияти барои ҳаёт ё саломатиаш хавфнок қарор дорад, ёри расонад, зоро худаш ӯро дар ҳолати барои ҳаёт ё саломатиаш хатарнок гузаштааст;

3. Гунахгори дар қисмҳои 1 ва 2 пешбинигардида имконияти воқеии ёрӣ расонидан ба ҷабрдидае, ки дар вазъияти барои ҳаёт ё саломатиаш хавфнок қарор дорад, дошт, аммо ёрӣ намерасонад, хотимаёфта эътироф мешавад.

Таркиби чинояти мазкур расмӣ эътироф мегардад – аз лаҳзаи дар хатар монондан ҷабрдида аз тарафи шахсе, ки метавонист ба ин шахс ёрӣ расонад ва вазифадор буд нисбати ӯ гамхорӣ зоҳир намояд ё худаш ӯро дар ҳолати барои ҳаёт ё саломатиаш хатарнок гузаштааст.

Тарафи субъективии чинояти дар хатар мононданро гунох дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад. Ин аз муқаррароти диспозитсияи моддаи 127 КҶ ҶТ бар меояд: дидою дониста нарасонидани ёрӣ ба шахсе, ки дар вазъияти барои ҳаёт ё саломатиаш хавфнок қарор дорад.

Аломатҳои қасди бевосита дар чинояти дар хатар монондан аз ҷиҳати зехнӣ ва иродавӣ муайян карда мешавад.

Аз ҷиҳати зехнӣ, гунахгор ба ҷамъият хавфнокии дар хатар мононданро дарк мекунад ва хавфи оқибати беҳаракатиашро пешбинӣ мекунад. Ҳамин тавр, гунахгор дарк мекунад, ки:

а) ҷабрдида дар вазъияти барои ҳаёт ё саломатиаш хавфнок қарор дорад;

б) ҷабрдида аз сабаби хурдсолӣ, пиронсолӣ, беморӣ ё аз сабаби очизии худ имконияти андешидани ҷораҳои худмуҳофизатиро надорад;

в) аз рӯйи имкониятҳои худ ӯ метавонист ба ҷабрдида ёрӣ расонад;

г) ёрӣ расонидан ба ҷабрдида вазифаи ӯ мебошад.

Аз ҷиҳати иродавӣ, гунахгор ҳоҳони дар вазъияти барои ҳаёт ё саломатиаш хавфнок қарор гирифтани ҷабрдида мебошад.

Субъекти чинояти дар хатар монондан маҳсус эътироф мешавад, яъне шахси воқеии мукаллафи ба синни 16 – солагӣ расидааст ва вазифадор буд нисбати ҷабрдида гамхорӣ зоҳир намояд ё худаш ӯро дар ҳолати барои ҳаёт ё саломатиаш хатарнок гузаштааст. Агар, дар вазъияти барои ҳаёт ё саломатиаш хавфнок қарор доштани ягон шахс аз тарафи шахси дигар, ки бо ӯ умуман дар алоқа

намебошад, ёрӣ расонида нашавад, ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷой надорад, гарчанде ки ба назар ҳамчун кирдори барои ҷамъият ҳавфнок намудор бошад ҳам.

Аз таърих то кунун баъзе муҳаққиқон ҷонибдори он ҳастанд, ки ёрӣ расонидан ба шахсе, ки дар вазъияти барои ҳаёт ё саломатиаш ҳавфнок қарор дорад, вазифаи инсонии ҳар як шахс мебошад ва дар сурати ёрӣ нарасонидан ба ҷунин шахс дилҳоҳ шахси дигар бояд ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашида шавад⁸. Муҳолифони ин ақида зикр намудаанд, ки аз шахси дигар талаб намудани он ҳаракатҳое, ки бо он ӯ вазифадор нест, нодуруст мебошад, бар замми ин барои ҷунин амалҳоро содир накарданаш ба ӯ ҷазо додан, умуман хато мебошад⁹.

Барои нарасонидани ёрӣ ба шахсе, ки дар вазъияти барои ҳаёт ё саломатиаш ҳавфнок қарор дорад, қорманди тиб низ бо қисми 1 моддаи 127 КҶ ҔТ ба ҷавобгарӣ қашида мешавад, ба шарте ки оқибатҳои дар моддаи 128 Кодекси зикргардида фаро нарасида бошанд.

Категорияи ҷиноятӣ мазкур, ки дар қисми 1 моддаи 127 КҶ ҔТ пешбинӣ гардидааст, дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокиаш начандон вазнин эътироф мешавад: бо корҳои ҳатмӣ ба муҳлати аз яксаду чил то дусаду чил соат ё бо ҷарима ба андозаи аз дусад то ҷорсад нишондиҳанд ба ҷароӣ ҳисобҳо ё бо корҳои ислоҳӣ ба муҳлати то ду сол ҷазо дода мешавад.

Дар қисми 2 моддаи 127 КҶ ҔТ ҷавобгарии ҷиноятӣ барои дар ҳатар монондан пешбинӣ намудааст, ки агар аз беэҳтиёти боиси марги ҷабрдида гардида бошад.

Объекти ҷиноят – муносабати ҷамъиятии бо қонунгузории ҷиноятӣ ҳифзшаванде, ки ҳаёти шахсро таъмин менамояд, ташкил медиҳад.

Тарафи объективии ҷиноятӣ мазкур аз се аломат иборат мебошад:

1. Кирдор дар шакли бехаракатӣ;
2. Оқибат дар намуди марги ҷабрдида;
3. Робитай сабабии байни кирдор ва оқибат дар намуди марги ҷабрдида.

Тарафи субъективии ҷиноятӣ дар қисми 2 моддаи 127 КҶ ҔТ пешбинигардида аз ду шакли гуноҳ иборат мебошад, яъне нисбат ба кирдор қасд ва нисбат ба оқибат беэҳтиёти мебошад.

⁸ Проект Уголовного Уложения, подготовленный Государственным Советом в Особом присутствии. СПб., 1901. С. 197-198.

⁹ Таганцев Н.С. Уголовное Уложение 1903 г. СПб., 1904. С. 660.

Категорияи чинояти мазкур, ки дар қисми 2 моддаи 127 КЧ ҶТ пешбинӣ гардидааст, дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокиаш начандон вазнин эътироф мешавад: бо маҳдуд қардан озодӣ ба муҳлати то се сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати то ду сол бо маҳрум қардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба муҳлати то се сол ҷазо дода мешавад.

Дар қисми 3 моддаи 127 КЧ ҶТ ду ҳолати вазнинкунандай ҷавбагарии чиноятӣ барои дар ҳатар монондан пешбинӣ намудааст, ки агар он аз беэҳтиёти боиси:

- а) марги одамон гардида бошад;
- б) дигар оқибатҳои вазнин гардида бошад.

Марги ду шахс ё бештар аз он ҳамчун марги одамон эътироф қарда мешавад.

Садамаи қалонҳаҷм (садамаи нерӯгоҳҳои обӣ ва атомии баркӣ, қатора ё ҳавопаймо), бемории оммавии одамон, заҳролуд гардида манбаъҳои обӣ ва ба инҳо монанд ҳамчун оқибатҳои вазнин эътироф мегарданд.

Категорияи чинояти мазкур, ки дар қисми 3 моддаи 127 КЧ ҶТ пешбинӣ гардидааст, дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокиаш вазнин эътироф мешавад: бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз ду то ҳашт сол бо маҳрум қардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаъолияти муайян ба муҳлати то панҷ сол ё бидуни он ҷазо дода мешавад.

Ёрӣ нарасонидан ба бемор

Ёрӣ нарасонидан ба бемор ҳамчун чиноят дар моддаи 128 КЧ ҶТ муқаррар гардида, аз ду қисм иборат мебошад. Қисми якум ва дуюми моддаи зикргардида танҳо аз рӯйи оқибати фарорасида тафовут доранд.

Тибқи муқаррароти диспозитсияи моддаи 128 КЧ ҶТ, бидуни сабабҳои узрнок ёрӣ нарасонидан ба бемор аз ҷониби шахсе, ки вазифадор буд мутобики қонун ё қоидаҳои маҳсус ёрӣ расонад ва он аз беэҳтиёти боиси ба саломатии бемор расонидани зарари миёна (қисми 1), вазнин ё боиси марги бемор (қисми 2) гардидааст, ҷавобгарии чиноятиро барои ёрӣ нарасонидан ба бемор ба миён меорад. Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон дар моддаи 137 ҷавобгарии чиноятиро барои ёрӣ нарасонидан ба шахси бемор муқаррар намуда буд ва дар он, ҷой надоштани худи ҳолати ёрӣ нарасонидан ба бемор ҷавобгарии чиноятиро ба миён меовард, - новобаста аз он, ки оқибат фаро мерасид ё не.

Диспозитсияи моддаи 128 КҔ ЧТ бланкетӣ буда, ба қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки меъёрои онҳо ба субъектони маҳсус ӯҳдадориро ҷиҳати ёрӣ расонидан ба бемор муқаррар намудаанд, ҳавола месозад.

Дар моддаи 38 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар гардидааст, ки ҳар шаҳс ҳуқуқи ҳифзи саломатӣ дорад. Дар баробари ин, Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи милитсия” аз 17 майи соли 2004, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хадамоти садамавию начотдихӣ, сохторҳои садамавию начотдихӣ ва вазъи ҳуқуқии начотдихҳандагон” аз 01 марта соли 2005 ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии даҳлдори Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳифзи саломатии шаҳсро кафолат додаанд.

Объекти бевоситаи ёрӣ нарасонидан ба бемор муносибатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории ҷинояти ҳифзшаванде, ки амнияти ҳаёт ва саломатии шаҳсро таъмин менамоянд, ташкил медиҳад.

Ҷабрдидаи ҷинояти мазкур дилҳоҳ шаҳсе эътироф мешавад, ки дар ҳолати беморӣ қарор дорад ва ҳамчунин, эҳтиёҷ ба қӯмаки тиббӣ дорад. Дар натиҷаи содир гардидаи ҷинояти мазкур, ҳуқуқи шаҳрвандон ҷиҳати ҳифзи саломатии онҳо, ки бо Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ доир ба ҳифзи саломатии аҳолӣ, муқаррар гардидааст. Дар сурати муроҷиати шаҳс ба корманди тиб ҷиҳати ҷарроҳии косметикӣ, ў ҳамчун ҷабрдидаи ҷинояти ёрӣ нарасонидан ба бемор эътироф намешавад ва радди ҷарроҳии чунин шаҳсон ҷиноят эътироф намешавад¹⁰.

Тарафи объективии ёрӣ нарасонидан ба бемор аз чунин нишонаҳо иборат мебошад:

1. Қидор дар шакли танҳо беҳаракатӣ ифода мегардад;
2. Оқибат дар намуди зарари миёна ба саломатӣ (дар қисми 1 моддаи 128 КҔ ЧТ), вазнин ба саломатӣ ё марғӣ ҷабрдида (дар қисми 2 моддаи 128 КҔ ЧТ);
3. Робитаи сабабии байнӣ кирдор ва оқибати фарорасида.

Беҳаракатии кирдор дар ёрӣ нарасондан ба бемор аз ҷониби шаҳсе, ки вазифадор буд мутобики қонун ё қоидҳои маҳсус ёрӣ расонад, ифода мегардад. Дар баробари ин, бояд муайян карда шавад, ки гунаҳгор имконияти воқеии ҳаракат карданро дошт ва ягон сабабҳои узрнок ҷиҳати монеаи ҳаракат кардани ў ҷой надошт. Мисол, мусофиране дар фурудгоҳ интизори ҳавопаймо

¹⁰ Мамонтов Д.Ю. Объективные признаки неоказания помощи больному // Бизнес в законе. 2008. № 3. С. 65.

буд, ки ногоҳ дар тарафи чапи синааш дардро эҳсос карда, дарҳол назди қисми тиббии фурӯдгоҳ меравад, то ки бо хобонидан ба ӯ ёрии тиббӣ расонанд. Духтурони қисми тиббии фурӯдгоҳ беморро муоина накарда, чунин ҷавоб медиҳад: “бо ҷойи хоб таъмин кардани ҳар шахсе, ки бо ин ё он дарде муроҷиат мекунад, - кори духтурони мо нест”. Занак дар ҳолати бемориаш ба назди ҷомадонаш рафта аз дарди тарафи чапи қафаси синааш нолиш мекард, ки дар ҳамин ҳолат духтуре бо номи И. аз бемории мусоғирзан воқиф гардида, аз духтурони қисми тиббии фурӯдгоҳ ҳоҳиши қӯмак карданро хост, аммо ҳам духтури навбатдор ва ҳам ҳамшираи шавқат дар ҷавоб гуфтанд, ки “ин вазифаи мо нест”. И. меҳост ҳудаш беморро ба қисми тиббӣ барад, аммо мусоғирзани бемор аз ҷояш ҳеста наметавонист: ҳар як ҳаракат дарди ӯро бештар мекард. И. такроран ба қисми тиббии фурӯдгоҳ омада дарҳости очилии даъвати ёрии таъчилиро хостор шуд, ки дар ҷавоб духтурон гуфтанд, ки “агар боз як маротиба фаъолияти мӯътадили онҳоро ҳалалдор созад, ба милитсия ҳабар медиҳанд”. Духтур И. ҳуд ба ёрии таъчилии наздиктарини шаҳр муроҷиат кард, аммо онҳо дар ҷавоб гуфтанд, ки “танҳо бо даъвати духтурони қисми тиббии фурӯдгоҳ ҳозир ҳоҳанд шуд”. Танҳо баъди марги мусоғирзан духтурони қисми тиббии фурӯдгоҳ баромада марги ӯро ба қайд гирифтанд. Дар чунин маврид, кормандони қисми тиббии фурӯдгоҳ ва ёрии таъчилий бо қисми 2 моддаи 128 КҶ ҶТ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашида мешаванд.

Агар, шаҳси вазифадор бинобар сабабҳои аз ӯ вобастанабуда (объективӣ ё узрнок) имконияти ба бемор ёрии тиббӣ расониданро надошта бошад, пас дар кирдори чунин шаҳс таркиби ҷиноят ҷой надорад. Мисол, шахсе, ки тибқи қонун ё қоидаҳои маҳсус ҷиҳати ёрӣ расонидан ба бемор вазифадор аст, бинобар зиёд будани беморон ва танҳо будани ӯ, имконияти ёрӣ расонидан ба бемори понздаҳум ё бистумро надошт, ки дар натиҷа бемор ҳалок мегардад. Дар чунин маврид, агар ба бемори понздаҳум ё бистум ёрӣ расонад, пас дигар бемороне, ки ба онҳо дар аввал ёрӣ расонид, ҳалок мегарданд.

Аз рӯйи ҳолатҳои муқаррароти қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, назария ва таҷриба чунин шаклҳои беҳаракатиро дар ёрӣ нарасонидан ба бемор номбар кардан мумкин аст:

- Ҳозир нашудан ба назди бемор тибқи даъват;
- Қабул накардани бемор ба муассисаи тиббӣ;
- Муоина ва ташхис накардани бемор;

- Надодани машварат ба бемор;
- Надодани нафаси сунъй ба бемор;
- Надодани ёрӣ чиҳати қатъи хунравӣ ё бастани ҷароҳати аъзои бадани бемор ва гайра.

Аз гуфтаҳои боло маълум мегардад, ки дар ҷунин мавриҷҳо бехаракатӣ ҳусусияти сазовори ҷазо буданро доро мегардад:

1. Вазифадор (тибқи қонун ё қоидаҳои маҳсус) будани шахс ҷиҳати ёрӣ расонидан ба бемор;
2. Ҷой доштани имконияти воқеӣ ҷиҳати ёрӣ расонидан ба бемор;
3. Ҳуддорӣ намудани шахс аз ёрӣ расонидан ба бемор, новобаста аз он, ки ўтибқи қонун ё қоидаҳои маҳсус барои ин ёрӣ вазифадор буд ва имконияти воқеии ёрӣ расониданро дошт.

Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 43 ҳолатхое муқаррар намудааст, ки ҳуқуқи шаҳрвандон барои даст қашидан аз муоина ва табиб низ муайян намудаанд. Тибқи муқаррароти ин модда, шаҳрвандон (намояндагони қонуни онҳо) ҳақ доранд, дар ҳар марҳила аз муоина ва табобат, ба истиснои занони ҳомила ва ноболигон, ҳамчунин беморҳое, ки номгӯйи онҳоро Кодекси зикргардида муқаррар менамояд, даст қашанд. Дар ҷунин мавриҷ, вазифадорӣ ҷиҳати ёрӣ расонидан ба бемор истисно карда мешавад ва шахс барои ёри нарасонидан ба бемор тибқи моддаи 128 КҔ ҔТ ба ҷавобгарӣ қашида намешавад.

Ҳамчунин, тибқи талаботи қисми якуми моддаи 186 Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон табобат мумкин аст бе розигии шахси гирифттори бемории рӯҳӣ ё намояндаи қонуни ў танҳо ҳангоми истифодаи ҷораҳои маҷбурии дорои ҳусусияти тиббӣ бо қарори суд, инчунин шахсе, ки гирифттори бемории возехи рӯҳӣ гардида, қобилияти қарори бошуурона қабул карданро аз даст додааст ва бинобар ҳолати рӯҳӣ барои ҳуд ва атрофиён ҳавғонок аст, ё шахсе, ки бо табобат ва ёрии тибии рӯҳӣ фаро нағирифтани он боиси ҳатар ба саломатии ў ва расонидани зарари ҷиддии маънавӣ ва моддӣ ба атрофиён мегардад, бо қарори табиби бемориҳои равонӣ бе розигии бемор ва намояндаи қонуни вай, гузаронида шавад. Дар ин сурат, ёрӣ нарасонидан ба бемор ҷавобгарии ҷиноятиро бо моддаи 128 КҔ ҔТ ба миён меорад.

Таркиби ҷинояти мазкур моддӣ буда, аз лаҳзае хотимаёфта эътироф мегардад, ки агар дар натиҷаи ёрӣ нарасонидан ба бемор, аз беэҳтиётӣ боиси зарари миёна (дар қисми 1 моддаи 128 КҔ ҔТ) ё

вазнин ба саломатӣ ё маргӣ ӯ (дар қисми 2 моддаи 128 КҶ ҔТ) гардида бошад.

Тарафи субъективии ёрӣ нарасонидан ба бемор, дар ду шакли гуноҳ ифода мегардад:

1. Нисбат ба кирдори ёрӣ нарасонидан ба бемор – гуноҳ дар шакли қасди бевосита. Гунахгор дарк мекунад, ки бемор ба қӯмаки тиббӣ эҳтиёҷ дорад ва хоҳони ёрӣ нарасонидан ба ӯ мебошад;

2. Нисбат ба оқибати ёрӣ нарасонидан ба бемор – гуноҳ дар шакли беэҳтиётии худбоварӣ ё беэҳтиётии бепарвой. **Худбоварӣ:** гунахгор имконияти фаро расидани оқибатҳои ёрӣ нарасонидан ба беморро дар намуди зарари миёна ё вазнин ба саломатӣ ё марги ҷабрдида пешбинӣ карда, vale бе асосҳои ба он кофӣ, худбоварона ҳисоб карда бошад, ки он оқибатҳоро бартараф мекунад. **Бепарвой:** гунахгор имконияти фаро расидани оқибатҳои ёрӣ нарасонидан ба беморро дар намуди зарари миёна ё вазнин ба саломатӣ ё марги ҷабрдида пешбинӣ накарда бошад, ҳол он, ки дар сурати бодиққатӣ ва дурандешии зарурӣ мебоист ва метавонист ин оқибатҳоро пешбинӣ кунад.

Агар, қасди гунахгор барои фаро расидани ин ё он оқибат ҷой дошта бошад, пас кирдори ӯ на бо моддаи 128 КҶ ҔТ, балки аз рӯйи оқибати қасди доштааш бо моддаи 104, 110 ё 111 КҶ ҔТ бандубаст карда мешавад.

Субъекти ёрӣ нарасонидан ба бемор маҳсус эътироф мегардад: шахси воқеии муқаллафи ба синни шонздаҳсолагӣ расидаест, ки тибқи қонун ва қоидаҳои маҳсус бояд ба бемор ёрӣ расонад. Субъекти асосии ҷинояти мазкур кормандони тиб эътироф мешаванд. Барои он субъекти асосии ёрӣ расонидан ба бемор кормандони соҳаи тиб эътироф мегарданд, ки он вазифаи қасбии онҳо мебошад. Кормандони соҳаи тиб, ки ҳусусияти ёридиҳонда мебошанд, субъекти ин ҷиноят эътироф намешаванд: посбони беморхона; шахсе, ки беморонро ба қайд мегирад; фарроши беморхона ва гайраҳо.

Дар баязе ҳолатҳо, ёрӣ расонидан ба бемор ба вазифаҳои бо қонун муқарраркардаи кормандони милитсия ва начотдиҳондагон низ ба ҳисоб меравад. Ин маънои онро надорад, ки ҳамчун қасби тиббӣ ёрӣ мерасонанд, балки дар доираи муқарраркардаи қонун бояд ёрӣ расонанд.

Барои ба фаъолияти тиббӣ ва фармасевтӣ машғул шудан дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шахсоне ҳукуқ доранд, ки маълумоти олии тиббӣ ё миёнаи тиббӣ ва фармасевтӣ гирифта, диплом ва унвони маҳсус доранд ва барои машғул шудан бо намуди муайяни фаъолияте, ки феҳристи онҳоро Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии

аҳолии Чумхурии Тоҷикистон мӯқаррар менамояд, инчунин сертификати мутахассис ва иҷозатнома доранд.

Шаҳсоне, ки муассисай таълимии тиббии Чумхурии Тоҷикистонро хатм намуда, дипломи табибири гирифтаанд, савганди табиби Чумхурии Тоҷикистонро ёд мекунанд. Матни савганди табиби Чумхурии Тоҷикистон дар моддаи 63 Кодекси тандурустии Чумхурии Тоҷикистон сабт гардидааст ва он чунин аст:

«Ман, хатмкунандаи муассисай таълимии таҳсилоти олии қасбии тиббии Чумхурии Тоҷикистон, бо масъулияти баланд дипломи табибири гирифта, ба фаъолияти табиӣ шурӯъ менамоям ва тамоми уҳдадориҳоеро, ки ин ихтисос ба зиммай ман мегузорад, дарк намуда, савганд қабул мекунам, ки:

- вориси сазовори олим ва табиби бузург Абӯалӣ ибни Сино бошам;

- тамоми донишу қувваамро ба ҳифз ва беҳтар кардани саломатии инсон, пешгирий ва табобати бемориҳо бахшам, дар ҳар ҷое, ки манфиатҳои одамон тақозо дорад, соғдилона меҳнат кунам;

- барои кумак ба одамони муҳточи табобат ҳамеша тайёр бошам, ба беморон бодикқат ва ғамхорона муносибат намоям, сирри табибири мӯқаддас нигоҳ дорам ва маҳорати табибири ба мақсади бад истифода набарам;

- дониши тиббии худро мунтазам тақмил дихам, бо меҳнати ҳуд ба инкишофи илму амалия мусоидат намоям;

- агар манфиати бемор тақозо кунад, барои маслиҳат ба ҳамкорон муроҷиат намоям ва ҳуд низ ҳеч вақт маслиҳату кумакамро ба онҳо дарег надорам;

- анъанаҳои тибби ҳалқиро ҳифз кунам ва инкишофт дихам, дар тамоми фаъолияти ҳуд аз рӯйи меъёрҳои аҳлоқи умумибашарӣ амал кунам, вазифаи олии ворисони Синоро ҳамеша дар хотир нигоҳ дорам;

- қавл медиҳам, ки ба ин савганд умрбод содик бошам!».

Аз савганди табиби Чумхурии Тоҷикистон бар меояд, ки табиб новобаста аз он, ки дар иҷрои ягон вазифаи қасбӣ машғул мебошад ё намебошад, бояд ба бемор ёрии тиббӣ расонад, яъне ҳамчун қасб табиб вазифадор аст **умрбод** ба он содик бошад.

Мутобики мӯқаррароти моддаи 49 Кодекси тандурустии Чумхурии Тоҷикистон кормандони тиббӣ ва фарматсевтӣ уҳдадоранд:

- дар асоси меъёрҳои башардӯстонаи одобу аҳлоқи тиббие, ки муносибати аҳлоқии кормандони тибро бо беморон, хешу табори онҳо ва байни онҳо танзим менамоянд, фаъолият кунанд;

- донишу малакай касбии худро мунтазам такмил дода, талаботи Кодекси ахлоқи табиби Ҷумҳурии Тоҷикистонро, ки аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ таҳия ва қабул шудааст, риоя намоянд;

- дар фаъолияти худ комёбиҳои муосири илму техникаи тиббӣ ва фарматсевтиро ба манфиати беморон истифода намоянд;

- ба амале, ки бар зарари саломатии шаҳрванд мебошад, роҳ надиҳанд;

- меъёрҳои одобу ахлоқи тиббиро риоя намоянд, нисбат ба беморон бораҳму шафқат бошанд, аз амале, ки ба иҷрои уҳдадориҳои меҳнатии кормандони дигар ҳалал мерасонад, худдорӣ ӯнанд;

- ба шаҳрвандон дар кӯча ва ҷойҳои дигари ҷамъиятӣ ва дар хона, дар ҳама ҳолатҳо, ки имкони расондани кумаки саривақтии муқаррарӣ вуҷуд надорад, кумаки аввалияни тиббӣ расонанд;

- сирри тиббӣ (иттилоот вобаста ба вазъи саломатӣ, дар бораи ташриф ба муассисаи тандурустӣ) ва дигар маълумоти ҳусусияти шаҳсӣ доштаро нигоҳ доранд;

- масъалаи аз худи бемор пинҳон доштани сирри тиббиро дар ҳолати мушахҳас ба манфиати бемор ҳал ӯнанд;

- оид ба бемории шаҳрвандон ба мақомоти тандурустӣ ҳабар дидҳанд, агар онро ҳифзи саломатии аҳолӣ талаб ӯнанд, инчунин маълумотро дар асоси қарори мақомоти тафтишотӣ ё таъйиноти суд дидҳанд;

- дар амалияни тиб усулҳои пешгириӣ, ташхис ва табобат, доруворӣ ва воситаҳои дигарро, ки бо тартиби муқарраргардида ба истифодаи онҳо иҷозат дода шудааст, истифода намоянд;

- таъсири суханони табибро ба рӯҳияи бемор то ҳадди имкон бештар истифода намоянд, ба рафткоре (ба тарикӣ имову ишора, бо сухан), ки ба бемор ва наздикони ў таъсири манғӣ мерасонад, роҳ надиҳанд, ҳангоми ҳамсӯҳбат шудан бо бемор ва хешу табори ў қоидаҳои одоби табибро қатъиян риоя намоянд.

Ғайр аз ин муқаррарот, инчунин Кодекси ахлоқи табиби Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо фармоиши Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти № 848 аз 03.10.2014 ба тасвib расидааст, вазифаҳои табиби Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҷиҳати ёрӣ расонидан ба бемор, муқаррар намудааст. Ҳамин тавр, мутобики банди 5 Кодекси ахлоқи табиби Ҷумҳурии Тоҷикистон табиб, новобаста аз ихтисосаш, ҳангоми дар назди бемор берун аз муассисаи тиббӣ ё дар назди ҷабрдидаи дар ҳолати

вазнинбуда қарор доштан, бояд ба ў ёрӣ расонад ё боварӣ ҳосил намояд, ки ба ў дигарон ёрӣ расонида истодаанд.

Дар моддаи 10 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи милитсия” вазифаҳои милитсия муқаррар гардидааст, ки тибқи он дар самти ҳифзи саломатии ахолӣ бар дӯши корманди милитсия чунин вазифаҳо гузошта шудааст:

– ба шахсоне, ки аз ҳуқуқвайронкуниҳо ё фалокату оғатҳо зарар диданд, инчунин дар ҳолати очизӣ ё дигар ҳолатҳое, ки барои ҳаёту саломатии онҳо зааровар аст, ёрии таъчили расонад;

– ба мақомоти тандурустӣ дар кори ошкор намудан ва ба муассисаҳои табобатӣ овардани беморони рӯҳӣ, шахсоне, ки гирифтори майзадагии ашаддӣ, нашъамандӣ, бемориҳои таносулий ва мубталои аломати норасонии масунияти бадан (СПИД) мебошанд ва нисбати онҳо асосҳои бо ҳуҷҷатҳо тасдиқшуда мавҷуданд, мусоидат намояд.

Ҳачунин, дар моддаи 23 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҳадамоти садамавию начотдиҳӣ, соҳторҳои садамавию начотдиҳӣ ва вазъи ҳуқуқии начотдиҳандагон” уҳдадориҳои начотдиҳандагон пешбинӣ гардидааст, ки тибқи он начотдиҳандагон уҳдадоранд фаъолона заардидағонро ҷустуҷӯ намоянд, ҷиҳати начот додани онҳо ҷораҳои зарурӣ андешанд, ба онҳо кӯмаки аввалияи тиббӣ ва дигар намудҳои ёриро расонанд.

Категорияи ҷинояти дар қисми якум ва дуюми моддаи 128 КҔ ҶТ пешбинигардида начандон вазнин эътироф мегардад:

- **санксиия қисми 1 моддаи 128 КҔ ҶТ:** бо корҳои ҳатмӣ ба муҳлати аз яксаду ҳаштод то дусаду чил соат ё бо ҷарима ба андозаи аз сесад то панҷсад нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба муҳлати аз ду то панҷ сол ё бо маҳрум соҳтан аз озодӣ ба муҳлати то ду сол ҷазо дода мешавад;

- **санксиия қисми 2 моддаи 128 КҔ ҶТ:** бо маҳрум соҳтан аз озодӣ ба муҳлати то се сол ва маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаъолияти муайян ба ҳамин муҳлат ё маҳрум карда аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба муҳлати аз панҷ то даҳ сол бо ҷарима ба андозаи аз панҷсад то як ҳазор нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷазо дода мешавад.

Аз чониби корманди тиб номатлуб ичро гардидани вазифаи касбӣ

Аз чониби корманди тиб номатлуб ичро гардидани вазифаи касбӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 129 КҔ ЧТ муқаррар гардида, аз се қисм иборат мебошад.

Диспозитсияи моддаи 129 КҔ ЧТ бланкетӣ мебошад ва барои муқаррар кардани вазифаҳои касбии корманди тиб, ба санадҳои меъёрии хукуқие, ки фаъолияти кормандони соҳаи тибро ба танзим медароранд, ҳавола месозад. Тибки муқаррарати диспозитсияи моддаи 129 КҔ ЧТ “ичро накардан ё номатлуб ба ҷо овардани вазифаҳои касбӣ аз чониби корманди тиб бинобар муносибати бепарвоёна ё беинсофона, ки аз сабаби чунин беҳтиётӣ ба саломатии бемор зарари миёна расонида шудааст”.

Вазифаҳои касбии кормандони тиб дар Кодекси тандурустӣ ва дигар санадҳои меъёрии хукуқии соҳавии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар гардидаанд.

Дар баробари муқаррарати санадҳои меъёрии хукуқӣ, инчунин дониши омӯхтаи онҳо, ки дорои касби пуршарафи табиӣ мегарданд, вазифаҳои бештарро бар дӯшашон мегузорад.

Дар ҷинояти мазкур бештар бемасъулиятӣ ва бесалоҳияти корманди тиб мушоҳида мегардад. Ў ба касби интиҳобкардааш ва савғанди ёдкардааш содиқ намемонад, ҳол он ки тибки банди 1 Кодекси ахлоқи табиби Ҷумҳурии Тоҷикистон рисолати табиб – хифзи саломатӣ ва эҳтироми бузурги шахсият ва шарафи инсон мебошад.

Объекти аз чониби корманди тиб номатлуб ичро гардидани вазифаи касбӣ – муносибатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории ҷиноятӣ хифзшавандӣ, ки амнияти ҳаёт ва саломатии шахсро таъмин мекунанд, ташкил медиҳанд.

Тарафи объективии ҷинояти мазкурро аломатҳои зерин ифода мекунанд:

1. Кирдор дар шакли ҳаракат ва беҳаракатӣ;
2. Оқибат дар намуди:
 - зарари миёна ба саломатии бемор (қисми 1 моддаи 129 КҔ ЧТ) гардида бошад;
 - зарари вазнин ба саломатии бемор (қисми 2 моддаи 129 КҔ ЧТ);
 - марги бемор (қисми 2 моддаи 129 КҔ ЧТ);
 - сирояти инфексияи ВНМО (ВИЧ) гардидани бемор (қисми 2 моддаи 129 КҔ ЧТ);

- марги одамон (банди “а” қисми 3 моддаи 129 КЧ ҶТ);
- дигар оқибатҳои вазнин (банди “б” қисми 3 моддаи 129 КЧ ҶТ).

3. Робитаи сабабии байни кирдор ва оқибати фарорасида.

Ҳамин тавр, корманди тиб ҳангоми ичрои вазифаи қасбӣ тибқи талаботи қасби интихобкардааш ва санадҳои меъёрии ҳукуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, бояд ба чунин талабот қатъиян риоя намояд:

- уҳдадор аст, ки тамоми санадҳои меъёрии ҳукуқии ба фаъолияти қасбии худ алоқамандро риоя намояд;
- тамоми маҷмӯи чорабиниҳои ташхисию табобатиро новобаста аз чинс, синну сол, мансубияти миллию нажодӣ, мақоми иҷтимоӣ, вазъи моддӣ, эътиқоди динӣ ва ақидаҳои сиёсии бемор, соғдилона ичро намояд;
- ба шахси бемор кӯмаки тиббии босифат ва самарабахшро расонад;
- бояд бартарият, норасой ва оқибати услуби ташхисию табобатии гуногунро ба инобат гирад;
- ҳангоми дар муассисаи тиббӣ мавҷуд набудани шароит ва захираҳои зарурӣ, табиб уҳдадор аст, ки беморро ба муассисаи тиббии муносиб равон намояд;
- бо мақсади таъмин намудани ҳифзи ҳаёт ва саломатии шаҳрвандон, набояд барои пешгирии бемориҳо ва ба табобати беморон услуб ва воситаҳои беасосро тарғиб ва истифода намояд;
- ҳангоми расонидани ёрии тиббӣ, табиб бояд танҳо манфиати бемор, донистани услуг ва технологияи муосири мавҷудаи табобат ва таҷрибаи шаҳсии худро роҳандозӣ намояд;
- ҳангоми пайдо шудани мушкилоти қасбӣ, табиб бояд барои ёрӣ ба ҳамкасбон муроҷиат намуда, ба ҳамкасбоне, ки ба ў муроҷиат мекунанд, ёрӣ расонад;
- дар ҳама ҳолатҳо уҳдадор аст, то қӯшиш ба ҳарҷ дихад, ки ранчи шахси беморро сабук кунад;
- ба амале, ки бар зарари саломатии шаҳрванд бошад, роҳ надихад;
- ба шаҳрвандон дар қӯча ва ҷойҳои дигари ҷамъиятӣ ва дар хона, дар ҳама ҳолатҳое, ки имкони расондани ёрии саривақтии муқаррарӣ (ёрии таъчилий, ёрӣ ба бемори хона ва гайра) вучуд надорад, ёрии аввалияни тиббӣ расонад;
- ҳукуқи шаҳрвандонро ҷиҳати таъмини ҳифзи саломатиашон, таъмин намоянд ва ба инҳо монанд.

Ҳамаи ин талабот аз босифатии ба ҷо овардани вазифаҳои касбии табиб, далолат медиҳанд. Аксуламали талаботи зикргардида, боиси номатлуб ба ҷо овардани вазифаҳои касбӣ гардида, оқибатҳои дар моддаи 129 КҶ ҶТ пешбинигардидаро боис гардидаш мумкин аст.

Ҳамин тавр, *аз ҷониби корманди тиб номатлуб ичро гардидани вазифаи касбӣ* – ин кирдори ҳаракат ё бехаракатии корманди тиб, ки ҳангоми расонидани ёрии тиббӣ ба бемор, талаботи муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳукуқии танзимкунандай ҳифзи саломатии ахолӣ, илм ва таҷрибаи тиббӣ риоя намегарданд ва он боиси фаро расидани зарари миёна ё вазнин ба саломатии бемор, марги бемор, мубталои сирояти инфексияи ВНМО (ВИЧ) гардидаи бемор, марги одамон ё дигар оқибатҳои вазнин мегардад.

Тарафи субъективии аз ҷониби корманди тиб номатлуб ичро гардидани вазифаи касбиро гуноҳ дар шакли беътиётӣ ташкил медиҳад.

Субъекти ин ҷиноят танҳо кормандони тиб буда метавонанд, ки вазифаҳои касбии худро тибки талаботи санадҳои меъёрии ҳукуқӣ ва таҷрибаву илми тиб ичро намекунанд ё номатлуб ичро мекунанд.

Категорияи ҷинояти дар қисмҳои 1 ва 2 моддаи 129 КҶ ҶТ муқарраргардида начандон вазнин буда, дар қисми 3 пешбинигардидаи он дараҷаи вазниниаш миёна мебошад.

БОБИ XXVI ЧИНОЯТХО БА МУҚОБИЛИ ОЗОДӢ, ОБРӮ ВА ЭЪТИБОРИ ШАХС

- § 1. Тавсифи умумии чиноятхо ба муқобили озодӣ, обрӯ ва эътибори шахс**
- § 2. Чиноятхо ба муқобили озодии шахс**
- § 3. Чиноятхо ба муқобили обрӯ ва эътибори шахс**

§ 1. Тавсифи умумии чиноятхо ба муқобили озодӣ, обрӯ ва эътибори шахс

Мутобики моддаи 9 Паймони байналмилалӣ доир ба ҳукукҳои фитрӣ ва сиёсӣ¹¹, ҳар як инсон ба озодӣ ва дахлназарии шахсӣ ҳақ дорад. Ҳеч кас наметавонад худсарона ба ҳабс гирифта шавад ё дар ҳабс нигоҳ дошта шавад. Ҳеч кас набояд аз озодӣ, гайр аз асосҳои мутобики расмиёте, ки тавассути қонун муқаррар карда шудаанд, маҳрум карда шавад. Ин талаботи Паймон дар моддаҳои 5, 18 ва 19 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мустаҳкам гардидаанд, ки дар байни ҳукукҳои асосии инсон озодӣ, обрӯ ва эътибори ўэтироф карда шуда, кафолат дода мешаванд.

Озодӣ, обрӯ ва эътибори шахсро дигар қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон низ, аз ҷумла КҔ ҔТ ҳифз менамоянд. Озодӣ, обрӯ ва эътибори шахс ҳусусиятҳоеро доро мебошанд, ки бо дарназардошти КҔ ҔТ, танҳо ба шахсият (инсон) хос мебошанд. Дар боби 17 КҔ ҔТ озодӣ, обрӯ ва эътибори шахс ҳамчун муносибатҳои мухими ҷамъияти ҳифз карда мешаванд.

Чиноятхо ба муқобили озодӣ, обрӯ ва эътибори шахс – кирдорҳои зиддиҳуқуқии қасдана содиршаванде эътироф мешаванд, ки дар вақти содир гардидаи онҳо ба дахлназарии шахс вобаста ба озодӣ, обрӯ ва эътибори ўзарар мерасонанд ё таҳдиди расонидани

¹¹ Паймони байналмиллалӣ доир ба ҳукукҳои фитрӣ ва сиёсӣ. Бо қатъномаи 2200 А (XXI) Ассамблеяи Генералӣ 16 декабря соли 1966 қабул шудааст ва ҷиҳати имзо, тасвиви ҳамроҳ шудан боз аст. Мутобики моддаи 49 аз 23 марта соли 1976 эътибор пайдо кардааст // Сомонаи интернетии Маркази миллии қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон: www.mmk.tj/.

чунин зарарро ба миён меоранд ва ё хаёт ва саломатии шахси дигарро дар хатар мегузоранд, эътироф мешаванд.

Объекти гурӯҳи ҳамаи чиноятҳо ба муқобили озодӣ, обрӯ ва эътибори шахс – муносибатҳои ҷамъиятии бо қонуни чиноятӣ ҳифзшавандае, ки амнияти **шахсиятро** таъмин мекунанд, ташкил медиҳад.

Объекти намудии чиноятҳо ба муқобили озодӣ, обрӯ ва эътибори шахсият – муносибатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшавандае эътироф мешавад, ки дар вақти содир намудани чиноят ба озодӣ, обрӯ ва эътибори шахс зарар расонида мешавад ё таҳди迪 расонидани ин зарарҳо ба миён меоянд.

Аз рӯйи нишонаи объекти бевоситаи чиноят, чиноятҳо ба муқобили озодӣ, обрӯ ва эътибори шахс (боби 17 КҶ ҔТ) ба ду зергурӯҳ чудо карда мешаванд:

3) Чиноятҳо ба муқобили озодии шахс, ки моддаҳои 130 то 134 КҶ ҔТ-ро дар бар мегирад:

- Моддаи 130 – одамрабой;
- Моддаи 130¹ – савдои одамон;
- Моддаи 131 – гайриқонунӣ маҳрум кардан аз озодӣ;
- Моддаи 133 – гайриқонунӣ ҷойгир намудан дар шифохонаи бемориҳои рӯҳӣ;
- Моддаи 134 – маҷбуркунӣ;

4) Чиноятҳо ба муқобили обрӯ ва эътибори шахс, ки моддаҳои 137 ва 137¹ КҶ ҔТ-ро дар бар мегирад:

- Моддаи 137 – Таҳқири оммавии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ё тӯҳмат кардан ба ў;
- Моддаи 137¹ – Таҳқири оммавии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат ё тӯҳмат кардан ба ў.

Объекти бевоситаи чиноятҳо ба муқобили озодии шахс – муносибати ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшавандае эътироф мешавад, ки дар вақти содир намудани чиноят озодии шахс зарар мебинад ё таҳди迪 расонидани ин зарар ба миён меояд.

Объекти бевоситаи чиноятҳо ба муқобили обрӯ ва эътибори шахс – муносибатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшавандае эътироф мешаванд, ки дар вақти содир намудани чиноят обрӯ ва эътибори шахс зарар мебинанд ё таҳди迪 расонидани ин зарарҳо ба миён меоянд.

Мағҳуми озодӣ, обрӯ ва эътибори шахс, минбаъд ҳангоми баҳои ҳуқуқии чиноятӣ додан ба ин чиноятҳо, оварда мешаванд.

Объекти бо қонунгузории чиноятӣ хифзшавандай чиноятҳо ба муқобили озодӣ, обрӯ ва эътибори шахс – дахлнозарии озодӣ, обрӯ ва эътибори дилҳоҳ шахси дигар ба ҳисоб меравад, ки онро Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон кафолат додааст.

Тарафи объективии чиноятҳо ба муқобили озодӣ, обрӯ ва эътибори шахсро кирдор дар шакли ҳаракат ифода менамояд.

Таркиби ҳамаи чиноятҳо ба муқобили озодӣ, обрӯ ва эътибори шахс расмӣ буда, аз лаҳзаи содир намудани кирдори ба ҷамъият ҳавфнок новобаста аз фаро расидани оқибат чиноят хотимаёфта эътироф мешавад.

Чой, вақт, тарз, олоту воситаи содир намудани чиноят ба сифати алломатҳои иловагии тарафи объективии чиноятҳо ба муқобили озодӣ, обрӯ ва эътибори шахс баромад карда метавонанд. Дар баязе таркибҳо ҳамчун нишонаи ҳатмии ҳамин таркиби чиноят баромад карда метавонанд. Мисол, «бо истифодаи матбуот, дигар воситаҳои аҳбори омма ё шабакаи интернет содир шуда бошад» (қисми 2 моддаи 137 КҔ ҔТ, қисми 2 моддаи 137¹ КҔ ҔТ), «бо роҳи таҳдид» (моддаи 134 КҔ ҔТ), «чой» (моддаи 133 КҔ ҔТ) ва ғайра.

Тарафи субъективии таркиби асосии ҳамаи чиноятҳо ба муқобили озодӣ, обрӯ ва эътибори шахсро гуноҳ дар шакли қасд ташкил медиҳад. Дар таркиби чиноят бо ҳолатҳои вазнинкунанда, дар баязе таркиби чиноятҳо оқибат аз беэҳтиётӣ фаро расиданаш мумкин аст. Мисол, банди «д», қисми 3 моддаи 130 КҔ ҔТ.

Дар баязе таркибҳои чиноятҳо ба муқобили озодӣ, обрӯ ва эътибори шахс нишонаҳои иловагии тарафи субъективии чиноят ба сифати нишонаҳои ҳатмии ин таркибҳо баромад карда метавонанд. Мисол, банди «з» қисми 2 моддаи 130 КҔ ҔТ (бо ғарази шахсӣ), банди «в» қисми 3 моддаи 130 КҔ ҔТ (бо мақсади гирифтани аъзои бадан ё бофтаҳои ҷабрдида барои пайвандсозӣ), банди «д» қисми 2 моддаи 130¹ КҔ ҔТ (бо мақсади аз ҷабрдида гирифтани узв ё бофтаҳои бадан барои пайвандсозӣ, ҳамчунин ғайриқонунӣ истифода намудани ў бо мақсадҳои репродуктивӣ ё таҳқиқоти биотибӣ) ва ғайра.

Субъекти чиноятҳо ба муқобили озодӣ, обрӯ ва эътибори шахс – шахси воқеии мӯжаллафе, ки дар вақти содир намудани ин намуди чиноятҳо ба синни шонздаҳсолагӣ расидааст эътироф мешавад, ба истиснои одамрабоӣ (моддаи 130 КҔ ҔТ), ки барои он ҷавобгарии чиноятӣ аз синни ҷордаҳсолагӣ фаро мерасад.

Субъекти маҳсус дар баязе таркибҳои чиноятҳо ба муқобили озодӣ, обрӯ ва эътибори шахс ҷой дошта метавонад, ки ғайр аз

нишонаҳои умумии субъекти чиноят, дорои нишонаҳои иловагӣ мебошад. Аз чумла:

- савдои одамон, агар аз тарафи шахси мансабдор ё намояндаи ҳокимият бо истифодаи вазифаҳои хизматӣ, ё дигар шахсе, ки дар ташкилотҳои тиҷоратӣ ё дигар ташкилотҳо вазифаи идора-куниро иҷро мекунад, содир шуда бошад (банди “е” қисми 2 моддаи 130¹ КҶ ҔТ);
- гайриқонуний ҷойгир намудан дар шифохонаи бемориҳои рӯйӣ (моддаи 133 КҶ ҔТ).

§ 2. Чиноятҳо ба муқобили озодии шахс

Одамрабоӣ

Одамрабоӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 130 КҶ ҔТ пешбинӣ шуда, аз 3 қисм ва эзоҳ иборат аст.

Объекти бевоситай чинояти мазкурро муносибатҳои ҷамъияти бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшаванде, ки «интихоби озодони шахс оид ба интихоби макон»¹², аниқтараш озодии ҷисмонии шахсро таъмин менамояд, ташкил медиҳад. Ақидаи мазкурро муаллифоне, ки пештар дар ин соҳа тадқиқот бурдаанд, ҷонибдорӣ намудаанд, аммо тадқиқоти пурра ва ҳамаҷониба оид ба ин мафхум дар адабиёти илмӣ вучуд надорад.

Озодии ҷисмонии шахс дорои соҳти мураккаб буда, дар он мафхуми озодии шахсии инсон мавқеи асосиро ишғол мекунад.

Озодии шахс маъни онро дорад, ки инсон метавонад вобаста ба имконияти воқеии худ макон ва вақтро бо иродай худ иваз ё тағиیر дихад¹³.

Ба ҳайси объекти иловагии чинояти номбурда – амнияти ҳаёт, саломатии шахс, муносибатҳои молу мулкӣ, муносибатҳои мӯътадили ҷинсӣ ва ғайра баромад мекунанд. Танҳо дар як ҳолат ҳаёт ба сифати объекти иловагии одамрабоӣ баромад мекунад, ки он дар банди «г» қисми 3 моддаи 130 КҶ ҔТ пешбинӣ гардидааст. Аз ин лиҳоз, мақомоти даҳлдорро мебояд ҳангоми бандубаст намудани

¹² Бойко Н.В. Ответственность за незаконное лишение свободы по советскому уголовному праву: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харьков, 1989. С. 19.

¹³ Хабаров А.В. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебное пособие и курс лекций для студентов дистанционной формы обучения. Ч. 1. Тюмень 2005. С. 134.

ин түрүх кирдөрхөй зиддихуқуқай, тамоми ҳолатхой корро бодиқкатона ва пурра баррасай намоянд¹⁴.

Баъзе аз муаллифон пешниҳод менамоянд, ки ҳангоми бандубаст намудан зарари маънавии (рӯхий) дар натиҷаи одамрабой ба вучуд омада ба назар гирифта шавад¹⁵.

Зарари маънавий метавонад дар азобу уқубати рӯхӣ дар алоқамандӣ бо гум намудани хешу табор, давом дода натавонистани ҳаёти фаъолонаи ҷамъиятӣ, аз даст додани ҷои кор, фош шудани сирри оилавӣ ё тиббӣ, паҳн шудани маълумоти гайривоқеӣ, беобру шудан, муваққатӣ маҳдуд ё маҳрум шудан аз ягон намуд ҳуқуқ, расонидани дарди ҷисмонӣ вобаста бо маъюбкунӣ ва дигар шакли расонидани зарар ба саломатӣ, ки дар натиҷа озори рӯхиро ба вучуд овардаанд ва гайра. Бо вучуди ин, дар робита ба одамрабой зарари маънавий мумкин аст дар расонидани дарди ҷисмонӣ ва рӯхӣ ба вучуд ояд¹⁶:

а) ба ҷабрдида дар алоқамандӣ бо маҳрум намудани озодии ҷисмонӣ ва расонидани зарар ба саломатӣ.

б) наздикони рабудашуда дар робита ба азобу уқубати рӯхӣ барои ҳаёт ва саломатии ҷабрдида, ё ин ки пайдо шудани беморие, ки бо сабаби чунин ғаму андӯх ва дарди рӯхӣ ба вучуд омадааст.

Ҷабрдида метавонад ҳам шахси оддӣ ва ҳам шахси мансабдор бошад. Писар, духтар, наберае, ки аз тарафи волидайн (аз ҷумла аз тарафи волидайне, ки аз ҳуқуқи волидайний маҳрум карда шудаанд), бобо ва бибӣ, ки аз муҳити зисташон ба ҷои дигар гирифта бурда шудаанд, ҷабрдида шуда наметавонанд¹⁷.

Инчунин, ҷабрдидаи ин ҷиноят дилҳоҳ шахс новобаста аз сину сол, ҷинс, қобилияти даркномоии ҳодисаи бавучудомада, вазъи иҷтимоӣ, шаҳрвандӣ, муносибат ба дин ва ғайраҳо шуда метавонанд¹⁸.

¹⁴ Бауськов Д.Г. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика насильственного похищения человека (электронный ресурс): дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 90.

¹⁵ Ситников Д.А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика похищения человека: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000. С. 65.

¹⁶ Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10 от 20.12.1994 г. (ред. 15.01.98г.№ 1) «Некоторые вопросы применения законодательство о компенсации морального вреда».

¹⁷ Тафсир ба моддаҳои алоҳидай Қисми маҳсуси Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон / Зери таҳрири Қаҳҳоров А.А. Душанбе, 2011. С. 41.

¹⁸ Уголовное право России. Особенная часть: в 4 т. Т. 1 / под общ. ред. Р.Б. Иванченко. Воронежский институт МВД России, 2015. С. 97.

Тарафи объективии одамрабой бо ҳаракатҳои фаъол дар шакли пинҳонӣ, ошкоро, бо роҳи фиреб ё сунистифодаи боварӣ ё бо истифодаи зӯроварӣ, ё таҳди迪 истифодаи зӯроварӣ, зиддиҳукуқӣ ба даст овардани шахс, ифода мёёбад.

Чун қоида, одамрабой маҷмӯи се кирдори содиршудаи пай дар пай, аз ҷумла рабудан (ғасб), аз ҷое ба ҷое бурдан ва минбаъд дар ҷое нигоҳ доштанро дар бар мегирад. Бо вучуди ин, ҳаракатҳои дар боло зикршуда дар алоҳидагӣ низ дорон аҳаммияти маҳсуси ҳукуқии ҷиноятӣ мебошанд.

Дар зери мағҳуми рабудани (ғасби) одам ҳаракатҳои зиддиҳукуқии гунаҳгорони шахс бо роҳи пинҳонӣ, ошкоро, бо роҳи фиреб ё сунистифодаи боварӣ ё бо истифодаи зӯроварӣ, ё таҳди迪 истифодаи зӯроварӣ, ки ба маҷбуран аз ҷое ба ҷойи дигаре бурдани ҷабрдида барои минбаъда нигоҳ доштани ў, равона мегарданд.

Дар зери мағҳуми рабудани инсон бо тарзи пинҳонӣ ҳаракатҳои фаҳмида мешаванд, ки ҷабрдида аз ҷойи истиқомати доимӣ ё муваққатӣ нонамоён аз ҷашми мардум ё дар назди одамон дар ҳолате, ки кирдорҳои гунаҳгорро нафаҳманд (масалан ба раҳгумӣ овардани онҳо оид ба он, ки кирдорҳои ў қонунианд), ҷабрдидаро мерабояд. Инчунин, кирдор пинҳонӣ Ҷътироф мешавад дар ҳолате, ки бо иштироки одамон содир шуда бошад ва кирдорҳои ўро дида бошанд, аммо гунаҳгор ҳатокорона хисоб кунад, ки ў пинҳонӣ амал карда истодааст. Масалан, рабудани қӯдаки хурдсол, ки дар хонаи истиқоматиашон дар танҳоӣ қарор дорад. Гунаҳгор вориди ҳуҷраи хоби ў шуда, бо истифодаи доруи мадхушкунада ўро ба ҷойи дигар бурда, падарашро ба таври пинҳонӣ занг зада, бо ин роҳ маҷбур мекунанд, ки пулҳои қарзиашонро баргардонад. Ҳангоми рабудан ҳаракатҳои гунаҳгорро ҳамсояи онҳо ба воситаи ти-реза дида, аз тарс ҳудро вонамуд намекунад, аммо шахси ҷинояткор ўро надида, кирдорҳои ҳудро давом медиҳад.

Таҳти мағҳуми ошкоро рабудани шахс ҳаракатҳои зиддиҳукуқии шахс фаҳмида мешавад, ки гунаҳгор ошкоро будани кирдори ҳудро фаҳмида, дарк мекунад, ки мардум ўро дида истодаанд. Чунин тарзи рабудан нисбатан дорон ҳавфи баланди ҷамъиятиро доро мебошад, ки нисбати ироди ҷабрдида ва дигар шахсони дар он ҷо ҳузурдошта беътиборӣ зоҳир менамояд. Ошкоро рабудан муқобили пинҳонӣ буда, бо тарзи ба мардум намоён ҷабрдидаро рабуда мешавад. Масалан, дуҳтаре бегоҳӣ дар роҳи назди боги Рӯдакӣ гаштугузор намуда истодааст, ки ногоҳ воситаи нақлиётӣ омада ўро ба таври маҷбурий савор намуда, бар хилоғи иро-дааш ба ноҳияи Варзоб бурда, муддате нигоҳ медорад.

Дигар тарзи содир намудани одамрабой фиреб мебошад. Фиреб маъни онро дорад, ки гунахгор ба ҷабрди маълумоти дурӯг ва бофташударо бо мақсади раҳгум андохтани ў пешниҳод намуда, барои аз як чой ба чойи дигар бурдани ҷабрида розигии ўро ба таври ғайриқонунӣ ба даст меорад. Сипас ўро ба чойи таъйиншуда бурда аз иштирок дар муносибатҳои ҷамъиятӣ маҳрум мекунад. Дар таҷриба ҳангоми одамрабой бо тарзи фиреб гунахгор муносибатҳои маҳсус доштаи худро бо ҷабрдида истифода намуда, вазъияти воқеи чойдоштаро рӯйпӯш карда, ўро гумроҳ менамояд, ки дар натиҷа худаш ихтиёран ба чойи муайяншуда меравад. Мисол, духтари деҳотие ба шаҳр барои дарёftи чойи кор омада, ҳангоми кофтуков бо зане вомехӯрад, ки ўро ба хонааш тақлиф мекунад. Зан бо дурӯги бофташуда, ки ў гуё қӯдаки хурдсол дорад ва ўро ҳамчун нигоҳбони қӯдак ба хона бурда, духтарро 5 рӯз дар хонааш ба рӯбучини хона машғул намуда, ҳангоми ба чойи кор рафтанаш дари хонаро қулф карда, бо ин кирдори худ, духтарро аз озодӣ маҳрум менамояд.

Тибқи Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 июни соли 2004, № 3 «Дар бораи таҷрибаи судӣ оид ба парвандахои марбут ба дуздӣ, қаллобӣ, горатгарӣ ва роҳзанӣ» таҳти мағҳуми фиреб қасдан вайрон нишон додани ҳолати ҳақиқии ашё, қасдан фиреб додани шаҳс (ҷабрдида), баркасдана гумроҳ кардани ў, дар ҳусуси воқеаҳои муайян, ҳолатҳо, ҳодисаҳо бо мақсади ўро барои бо ироди худ, лекин бо маълумоти дурӯғ ё қасдан нағуфтани ҳақиқат, бо роҳи қалбакӣ ба қаллоб додани молу мулк талқин кардан, фаҳмида мешавад¹⁹. Агар аз диди муқоисавӣ назар афқанем, дар ҷинояти қаллобӣ бо роҳи фиреб молу мулк та-сарруф карда шуда, дар ҷинояти одамрабой бошад, бо роҳи фиреб одам рабуда (ғасб) мешавад.

Суистифодай боварӣ ҳамчун тарзи содиркунии одамрабой ҳусусияти хосро доро мебошад. Суистифодай боварӣ бо фиреб наздикӣ дошта, маъни онро дорад, ки гунахгор бо истифода аз муносибатҳои хоси бовариноке, ки байни ў ва ҷабрдида чой донанд, ўро аз як макон ба макони дигар бурда аз озодӣ маҳрум менамояд.

Таҳти мағҳуми истифодай зӯроварӣ ҳаракате фаҳмида мешавад, ки гунахгор бо мақсади бартараф намудани муқобилияти

¹⁹ Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҷрибаи судӣ оид ба парвандахои марбут ба дуздӣ, қаллобӣ, горатгарӣ ва роҳзанӣ» аз 25 июни соли 2004, № 3. (банди 3) // Маҷмӯа қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 36.

чабрдида ба саломатии ў зарар расонида, оқибатҳои заари сабук, миёна ва вазнинро ба миён намеорад.

Таҳдиidi истифодай зўроварӣ маъни онро дорад, ки ба чабрдида фишори рӯҳӣ оварда шуда, бо ин восита нисбати ў ҷойивазкунии ҷойро амалий намуда, дар ҷойи маҳсус муддате аз озодӣ маҳрум менамояд.

Истифодай зўроварӣ ва таҳдиidi истифодай зўроварие, ки ба ҳаёт ва саломатӣ хавфноканд, бо қисми 1 моддаи мазкур бандубаст карда нашуда, бо қисми 2, банди «в» он бандубаст карда мешаванд.

Ҷойи содиршавии ҷиноят гуногун буда, барои бандубости кирдор аҳаммият надорад. Чуноне, ки таҷриба нишон медиҳад, ҷойи рабудан пешакӣ омӯхта шуда, баъдан нақшай ғасбнамоӣ қашидा мешавад. Дар ин ҳолат чабрдида назорат карда шуда, самти ҳаракати ў санҷида шуда, баъдан вақти содиркуни ҷиноят муайян карда мешавад. Чун қоида, ҷинояткор ҷойи серодамро не, балки ҷойи танҳои чабрдида интихоб мекунад.

Дар назария ва таҷриба яке аз масъалаҳои баҳснок ин лаҳзаи хотимаёбии одамрабоӣ мебошад. Дар баъзе тадқиқотҳо муқаррар шудааст, ки одамрабоӣ аз лаҳзаи ба таври воқеӣ ғасб намудани шахс ва ҷойивазкунии ў муддати якчанд вақт ба ҷойи дигар, хотимаёфта ҳисобида мешавад²⁰.

Тадқиқотчиёни дигар бошанд лаҳзаи хотимаёбии одамрабоӣ бо гирифтани шахс аз вазъияти муқаррарӣ барои дар минбаъда ҷойивазкунии ў, инчунин барои пинҳонкунӣ ва нигоҳдошли ў бо таҷриби зўроварӣ марбут медонанд²¹.

Олимони дигар бошанд, қайд менамоянд, ки одамрабоӣ аз лаҳзаи ғасб намудани шахс ва ҷойивазкунии ў аз як ҷой ба ҷойи дигар хотимаёфта эътироф мешавад²².

Дар асаҳрои олимони ватаний одамрабоӣ аз лаҳзаи аз ҷойи қарордоштааш ба ҷойи дигар кӯҷонидани чабрдида, баохиррасида ҳисобида шудааст²³.

²⁰ Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации. 2-е изд. и доп. // под. общ. ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М.: НОРМА-ИНФРАМ М, 1999. С. 283

²¹ Мартыненко Н.Э. Похищение человека: уголовно-правовые и криминологические аспекты: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1994. С. 19.

²² Хабаров А.В. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебное пособие и курс лекций для студентов дистанционной формы обучения. Ч. 1. Тюмень, 2005. С. 135.

²³ Тафсир ба моддаҳои алоҳидаи Қисми маҳсуси Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон / Зери таҳрири Қаҳҳоров А.А. Душанбе, 2011. С. 59.

Одамрабой бо дигар чиноятхо хусусан бо гайриконунй маҳрум сохтан аз озодӣ ва ғасби гаравгон ҳамшабеҳ мебошад. Дар таҷриба ҳангоми бандубаст намудан ва фарқ намудани одамрабой аз дигар чиноятҳои дар боло зикршуда кормандони амалий ба мушкилӣ рӯ ба рӯ мешаванд. Умумият ва фарқияти онҳо дар аломатҳои таркиби чиноят зоҳир мегардад.

Умумияти одамрабой бо гайриконунй маҳрум сохтан аз озодӣ дар он зоҳир мегардад, ки чиноятҳои номбурда дар як боб, яъне боби чиноятҳо ба муқобили озодӣ, обрӯ ва эътибори шахс пешбинӣ шуда, ҳангоми содир шудани онҳо инсон аз озодӣ маҳрум карда мешавад. Инчунин, ба ҳайси объекти иловагии чиноятҳои мазкур амнияти ҳаёт ва саломатии инсон баромад мекунад.

Дар назария ва таҷриба фарқияти чиноятҳои номбурдaro асосан дар тарафи объективиашон марбут медонанд. Тарафи объектии гайриконунй маҳрум сохтан аз озодӣ дар фарқият аз одамрабой дар ҳаракати зиддиҳукуқии ягона - нигоҳдорӣ тавсиф меёбад (чуноне, ки омӯзиши парвандаҳои чиноятӣ нишон медиҳанд, содиршавии гайриконунй маҳрум сохтан аз озодӣ бо шакли беҳаракатӣ чой дошта наметавонад). Ҳангоми гайриконунй маҳрум сохтан аз озодӣ шахс аз дигар одамон ва ҳолати муқаррарӣ чудо карда шуда, ба ҳаракати озодонаи ў монеъягӣ эҷод мешавад. Дар ин ҳолат, воқеаи гайриконунй маҳрум сохтан аз озодӣ дар бештари ҳолатҳо ошкор намешавад²⁴.

Чуноне, ки дар боло зикр намудем, одамрабой аз се марҳила иборат мебошад:

- рабудан (ғасб);
- аз ҷое ба ҷое бурдан;
- минбаъд дар ҷое нигоҳ доштан.

Аз ин се марҳилаи дар боло зикршуда, марҳилаи дуюм яъне ҷойивазкунӣ дар гайриконунй маҳрум сохтан аз озодӣ, чой дошта наметавонад, аммо ғасб бевосита ба нигоҳдорӣ алоқаманд мебошад. Ҳамин тавр, «ҳама намуд рабудани инсон гайриконунй маҳрум сохтан аз озодӣ аст, аммо на ҳама намуд гайриконунй маҳрум сохтан аз озодӣ рабудан аст»²⁵, ҳамчунин дилҳоҳ «рабудан дар як вақт гайриконунй маҳрум сохтан аз озодӣ шуда метавонад». Маҳз ҳамин ҳолатҳо оид ба марҳилаҳои содиршавии чиноятро ба

²⁴ Баусьев Д.Г. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика насильственного похищения человека (электронный ресурс): дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 130

²⁵ Клишин Ю. Похищение человека, незаконное лишение свободы и захват заложника – преступления разные // Закон. 2002. № 6. С. 133.

асос гирифта, критерияи муайянни фарқ гузаштан байни одамрабой ва маҳрум сохтан аз озодӣ муайян карда мешавад.

Дигар муаммои фарқгузорӣ байни одамрабой ва гайриқонунӣ маҳрум сохтан аз озодӣ, ин ҳолате мебошад, ки қабл аз рабудан шахс пешакӣ ба муддати қӯтоҳи вақт (масалан дар хонаи истиқоматӣ, ҷойи кор) нигоҳ дошта шуда, бъядан ба ҷойи дигар бурда мешавад. Доир ба ин масъала дар назария ва таҷриба фикри якхела ҷой надорад. Ақидаҳо ҷой доранд, ки дар ин ҳолат одамрабой гайриқонунӣ маҳрум сохтан аз озодиро дар бар мегирад. Дар ин ҳолат, чунин ақида боадолатона эътироф мешавад, ки қасди шахс ба содир намудани ду ҷиноят равона нашуда бошад. Зимнан, агар мақсади шахс аввал ба содир намудани ҷинояти гайриқонунӣ маҳрум сохтан аз озодӣ минбайд ба рабудани шахс равона шуда бошад, дар чунин ҳолат ҷавобгарӣ барои маҷмӯи ҷиноят ба миён меояд. Бар замми ин, саволе дар ин ҷо пайдо мешавад, кирдори шахси гунаҳгор ҷӣ гуна бандубаст карда мешавад, ки ҷабрдида қабл аз рабудан ба муддати дуру дарози вақт (масалан як шабонарӯз ё зиёдтар) дар ҷойи муайян нигоҳдорӣ шуда, сипас ба ҷойи дигар интиқол дода мешавад. Барои бандубасти чунин кирдор, таҳлилу таҳқиқи бодиққатонаи тарафи объективӣ ва субъективии кирдор зарур аст. Ин аз ҳусусияти содиршавии ин намуди ҷиноят вобастагӣ дорад. Чунин намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати дуру дароз аз он шаҳодат медиҳад, ки қасди ҷинояткор барои ба мақсади худ ноил шудан барои нигоҳдории ҷабрдида бидуни ҷойивазқунӣ равона карда шудааст. Бо таври дигар, шахс дарк меқунад, ки бар хилоғи иродai одами дигар ўро аз озодӣ маҳрум меқунад, дар ҷойи дигар нигоҳ медорад ва онро меҳоҳад. Бинобар ин, чунин кирдор хотимаёфта ҳисобида шуда, пурра аломатҳои ҷинояти дар моддаи 132 КҶ ҶТ, яъне гайриқонунӣ маҳрум сохтан аз озодиро дар бар мегирад. Дар ҳолате, ки ҷинояткор бо мақсадҳои гузаштаи худ ноил нашуд ва бъядан ҷабрдида аз як ҷой ба ҷойи дигар бурд, кирдорҳои шахси гунаҳгор бандубости иловагиро бо моддаи 130 Кодекси ҷиноятӣ яъне одамрабоиро талаб менамояд. Дар ин ҳолат, тарафи субъективии кирдор тағиӣир мейёбад. Он бо қасди бевосита вобаста ба нигоҳ доштан ва ҷойивазқунии шахс тавсиф мешавад. Шахс дарк меқунад, ки бар хилоғи иродai одами дигар ўро аз озодӣ маҳрум намуда, нисбати ў ҷойивазқунӣ намуда, дар ҷойи дигар нигоҳдорӣ менамояд ва онро меҳоҳад. Бинобар ин, дар ин ҳолат низ маҷмӯи ҷиноят ҷой дорад.

Муайян намудани лаҳзаи пайдошавӣ ва ҳусусияту самти қасд, инчунин таҳқиқи дақиқи тарафи объективии ҷиноятҳои номбурда

барои дуруст бандубаст намудани кирдори содиршуда ва таъйини ҷазои боадолатона мусоидат меқунад.

Дар баробари ғайриқонунӣ маҳрум сохтан аз озодӣ, одамрабоӣ бо ғасби гаравгон низ ҳамшабеҳ мебошад. Умумияти онҳо дар он зоҳир мегардад, ки ҳангоми содир намудани ғасби гаравгон низ инсон аз озодӣ маҳрум карда шуда, озодии шахс ба ҳайси объекти иловагии он баромад менамояд. Бо сабаби он, ки чиноятҳои мазкур бо ҳамдигар монандии зиёд доранд, мақомоти қонунгузор зарур шуморидааст, ки дар дизпозитсияи моддаи 130 КҔ ҔТ (одамрабоӣ) ба ғайр аз ҳаракатҳои ба одамрабоӣ тааллукӯдошта, истисно будани аломатҳои чинояти дар моддаи 181 КҔ ҔТ-ро мукаррар намояд.

Дар баробари ин, ғасби гаравгон бо аломатҳои объективӣ ва субъективӣ бо одамрабоӣ ва ғайриқонунӣ маҳрум сохтан аз озодӣ наздикий дорад. Дар алоқамандӣ бо ин, оид ба фарқгузорӣ ва бандубости онҳо дар ҳолати маҷмӯӣ чиноят муммоҳои зиёд ба миён меоянд. Тафовути чиноятҳои номбурда дар он зоҳир мегардад, ки ғасби гаравгон чинояти дорои хусусияти байналмилалӣ буда, мубориза ба муқобили он дар асоси Конвенсияи байналмилалӣ оид ба ғасби гаравгон, ки аз тарафи Ассанблеи генералии СММ соли 1979 қабул шудааст, ба миён меояд²⁶.

Дигар фарқияти одамрабоӣ ва ғасби гаравгон дар аломати иловагии тарафи субъективӣ зоҳир мегардад. Дар одамрабоӣ мақсад ба ҳайси аломати ҳатмӣ баромад карда наметавонад, аммо дар ғасби гаравгон бошад ҳамчун аломати ҳатмӣ, дар шакли маҷбур намудани давлат, ташкилотҳои байналмилалӣ, шахсони воқеӣ, ҳукуқӣ ё ғурӯҳи шахсон ба иҷро ё ҳуддорӣ намудан аз иҷрои ин ё он ҳаракат ҳамчун шарти озод кардани гаравгон баромад карда метавонад.

Чун қоида ҳангоми содир намудани ғасби гаравгон талабот ба ташкилотҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ ва ғурӯҳи номуайяни шахсон равона мешавад. Шарти асосии озод намудани гаравгонҳо – қонеъ намудани талаботи муайян мебошад. Масалан, овардани силоҳ, маблаги пулиӣ, таъмин намудан ба воситаи нақлиётӣ, самолёт, озод намудани маҳбусон ва ғайра. Дар ин ҳолат муҳим нест, ки талаботро кӣ иҷро менамояд. Ҳангоми ғасби гаравгон шахси гунахгор ба шахсияти гаравгонҳо на он қадар аҳаммият дода, (чун дар одамрабоӣ ва ғайриқонунӣ маҳрум сохтан аз озодӣ он муҳим аст) балки ба қадом андоза имконияти истифодабарии онҳо ҳамчун фишор ба

²⁶ Филин М.В. Уголовная ответственность за незаконное лишение человека свободы (Электронный ресурс): дис. канд. юрид. наук. М., 2003. С. 153.

гиранда (адресат) аҳаммият медиҳад. Дар ин чо шахсони гунахгор бо шахси таҳти гаравгонгирифта муносибатҳои дутарафаи шахсӣ ва даъвои шахсӣ надоранд. Ба ҳамин маъно, шахси ғасбқунанда ба шахсияти таҳти гаравгон қарордошта беътиноӣ зохир менамояд²⁷.

Дигар фарқияти ғасби гаравгон аз одамрабой ва ғайриқонунӣ маҳрум соҳтан аз озодӣ он мебошад, ки дар ғасби гаравгон ҳамчун шарти озод намудани гаравгон талабот ба шахси сеюм пешниҳод мешавад. Ҳангоми одамрабой ва ғайриқонунӣ маҳрум соҳтан аз озодӣ бошад, чунин шакли таъсиррасонӣ ба шахси сеюм расонида намешавад. Чинояткор барои ноил шудан бо мақсади худ ҷабрдида ё наздикини ўро истифода мебарад²⁸.

Дар бисёр ҳолатҳо макони гаравгон аз мақомоти ҳифзи ҳукуқ пинҳон дошта намешавад, баръакс бо ҳар тарз нишон дода мешавад. Макони рабудашуда ё ғайриқонунӣ аз озодӣ маҳрумкардашуда бошад, аз тарафи чинояткорон бо диққати тамом пинҳон дошта шуда, қӯшиш менамояд то ин ки ошкор нашавад.

Ҳангоми содир шудани ғасби гаравгон чун одамрабой, ҷабрдида дилҳоҳ шахс шуда метавонад. Аз ҷумла, шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони ҳориҷӣ, шахсони бетабаа, шахсони мансабдор, арбоби ҷамъияти ё давлатӣ ва ғайра. Ҷуноне, ки аз мукаррароти дизпозитсияи моддаи 181 КҔ ҔТ бар меояд, он дорои мақсади ба худ хосро доро аст ва ҷабрдида дар ин чиноят нақши гуногунро иҷро мекунад. Агар, ҳангоми содиршавии одамрабой ҷабрдида ба ҳайси предмети чиноят баромад намояд, дар ғасби гаравгон бошад он ба ҳайси воситаи зараррасонӣ ба объект (амнияти ҷамъияти ё) ё ба таври дигар чун тарзи содиркуни чиноят, баромад мекунад²⁹.

Аз нуқтаи мо назари ақидаи Баусков Д.Г. дар мавриди предмет эътироф намудани инсон дар чинояти одамрабой нодуруст аст, чунки инсони зинда дар ягон чиноят ҳамчун предмет эътироф карда намешавад.

Тарафи субъективии чинояти мазкурро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад. Гунахгор дарк мекунад, ки ғайриқонунӣ

²⁷ Комссаров В.С. Терроризм, бандитизм, захват заложника и другие тяжкие преступления против безопасности общества. По новому УК РФ. М., 1997. С. 80.

²⁸ Беляева А. Орешкина Т. Квалификация захвата заложников // Законность. 1994. № 7. С. 21.

²⁹ Баусков Д.Г. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика насильтственного похищения человека (электронный ресурс): дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 137.

шахси дигарро ғасб намуда истодааст (рабуда истодааст) ва бар хилофи иродаи ӯ, ӯро ба ҷои дигар бурда истодааст ва онро меҳоҳад. Содир намудани одамрабой бо қасди бавосита имконнозир аст.

Субъекти чинояти мазкур шахси мукаллафи ҷисмоние, мебошад, ки дар вакти содир намудани кирдори ба ҷамъият ҳавфнок ба синни 14 солагӣ расидааст.

Категорияи чинояти одамрабой, ки дар қисми 1 моддаи 130 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст, дараҷаи вазнин мебошад: бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз панҷ то ҳашт сол ҷазо дода мешавад.

Дар қисмҳои 2 ва 3 моддаи 130 КҶ ҶТ якчанд ҳолатҳои вазнинкунандай одамрабой пешбинӣ гардидаанд. Дар қисми 2 моддаи номбурда содир намудани одамрабой бо ҳолатҳои зерин пешбинӣ карда шудаанд:

а) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ содир шуда бошад;

б) такроран ё аз ҷониби шахсе, ки қаблан чинояти пешбинии намудаи моддаи 130¹, 131 ва 181 ҳамин Кодексро содир кардааст, ҷой дошта бошад;

в) бо истифодай зӯроварии барои ҳаёт ва саломатӣ ҳавфнок ё бо таҳдии истифодай ҷунин зӯроварӣ содир шуда бошад;

г) бо истифодай силоҳ ё предмете, ки ба сифати силоҳ истифода мешавад содир шуда бошад;

д) нисбати шахси баръало ноболиг содир шуда бошад;

е) нисбати зане, ки гунахгор баръало аз ҳомиладор будани ӯ огоҳ буд, содир шуда бошад;

ж) нисбати ду ё зиёда шахсон содир шуда бошад;

з) бо ғарази шахсӣ содир шуда бошад.

Аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ содир намудани одамрабой ҳамчун чиноят дар банди «а» қисми 2 моддаи 130 КҶ ҶТ ҳамчун ҳолати вазнинкунанда пешбинӣ гардидааст.

Тибқи муқаррароти қисми 2 моддаи 39 КҶ ҶТ чиноят бо маслиҳати пешакӣ аз ҷониби гурӯҳи шахсон содиршуда эътироф мешавад, агар дар он шахсоне иштирок карда бошанд, ки дар ҳусуси якҷоя содир намудани он пешакӣ маслиҳат карда бошанд.

Аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ содир намудани чиноят шакли дуюми шарикӣ дар чиноят маҳсуб меёбад. Дар маслиҳат нақши иҷроқунандагон, вакти содиршавии чиноят, тарзи иҷроқунии он, дастрас намудани воситай чиноят ва гайра мавриди баррасӣ қарор мегирад. Аломатҳои он ҷунинанд:

а) чиноятро ду ва ё зиёда шахсон содир мекунанд;

б) шарикони чиноят пешакӣ то содир намудани чиноят маслиҳат кардаанд;

в) ҳамаи онҳо иштироккунандагони чиноят буда, пурра ё қисман тарафи объективии чинояти мушаххасро ичро мекунанд ва ё ин ки на ҳамаи онҳо дар ичро намудани тарафи объективии чинояти мушаххас иштирок менамоянд³⁰.

Бо маслиҳати пешакӣ содир намудани чинояти одамрабой маъни онро дорад, ки гунаҳгорон то содиршавии он маслиҳат намудаанд. Барои тавсиф намудани чунин намуди шарикӣ, ботафсил муайян намудани тамоми ҳолатҳои содиршавии одамрабой, тарз, интихоби чой ва вақт зарур мебошад.

Агар, ҳангоми содир намудани одамрабой танҳо як нафар аломатҳои субъекти чиноятро доро бошад, аммо дигар шарикони чиноят дорои он аломатҳо (сину сол, мукаллафӣ) набошанд, одамрабой ҳамчун аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ содиршуда эътироф намешавад.

Такроран ё аз ҷониби шахсе, ки қаблан чинояти пешбининамудаи моддаҳои 130¹, 131 ва 181 КҶ ҔТ-ро содир кардааст, содир намудани одамрабой ҳамчун ҳолати вазнинкунанда дар банди «б» қисми 2 моддаи 130 Кодекси зикргардида, пешбинӣ гардидааст.

Тибқи муқаррароти моддаи 19 КҶ ҔТ такрори чиноят кирдо-ре эътироф мешавад, ки шахс дар вақти гуногун ду ё зиёда чинояти дар ҳамон як модда ё қисми моддаи ҳамин Кодекс пешбинишударо содир намудааст.

Такроран содир намудани чинояти номбурда маъни онро дорад, ки он аз тарафи шахсе содир карда мешавад, ки қаблан барои содир намудани чиноятҳои бо моддаҳои 130¹, 131 ва 181 Кодекси чиноятӣ пешбинишуда маҳкум шуда бошад. Дар ин маврид шарт нест, ки шахси гунаҳгор қаблан барои содири чинояти мазкури пеш содир намудаш ё чиноятҳои дигари зикршуда маҳкум шуда бошад. Барои он нагузаштани муҳлати ба ҷавобгарии чиноятӣ кашидан (моддаи 75 Кодекси чиноятӣ) кифоя аст ва агар шахс маҳкум шуда бошад, пас барҳам надодан ва ё набардоштани доги судӣ (моддаи 84 Кодекси чиноятӣ) ба эътибор гирифта мешавад³¹.

Дигар ҳолати вазнинкунандаи одамрабой дар банди «в» қисми 2 моддаи 130 Кодекси чиноятӣ пешбинӣ шудааст, ки ин *содир*

³⁰ Тафсир ба КҶ ҔТ // Дар зери таҳрири Шарипов X.X, Душанбе, 2006. С. 92.

³¹ Тафсир ба моддаҳои алоҳидай Қисми маҳсуси Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон / Зери таҳрири Қаҳҳоров А.А. Душанбе, 2011. С. 59.

намудани одамрабоӣ бо истифодаи зӯроварии барои ҳаёт ва саломатӣ хавфнок ё бо таҳдиidi истифодаи чунин зӯроварӣ мебошад.

Истифодаи зӯроварии барои ҳаёт ва саломатӣ хавфнок ё таҳдиidi истифодаи чунин зӯроварӣ аз воқеъян ба саломатии ҷабрдида расонидани зарари сабук, миёна ё вазнин ва ё дар мавриди истифодаи зӯроварӣ ҳангоми содир намудани ҷиноят барои ҳаёт ва саломатии инсон ҳатари хавфнок ҷой дорад. Воқеъян, ҷой доштани ҳатар барои саломатӣ ва ҳаёти инсонро ҳаракатҳои зерини гунахгор шаҳдат медиҳанд: мақсаднок зарба задан ба қисмҳои асосии бадани ҷабрдида, буғӣ кардан, аз нақлиёт партофтани, аз баландӣ партофтани, истифодаи воситаҳои маҳсуси заرارрасонӣ ва гайра.

Ба ҷисми ҷабрдида ворид намудани моддаҳои саҳттаъсир, заҳролуд ва мадхушкунанд, бо мақсади ба ҳолати оцизӣ овардани ў метавонад, ҳамчун зӯроварии барои ҳаёт ва саломатӣ хавфнок маънидод карда шавад.

Зарагарӣ вазнине, ки барои ҳаёти инсон хавфнок мебошанд – ин расонидани чунин заархое эътироф мешаванд, ки ҳатари аз ҳаёт маҳрум гардидани шахси дигарро ба миён меоранд. Ба чунин зарап бо баробари ҷароҳати ҷисмонӣ, инчунин беморӣ ва вазъи патологии саломатӣ низ эътироф мешавад³².

Дар адабиёти ҳукуқи ҷиноятӣ заарҳои вазнин ба саломатии инсонро қисман мукаррар намудаанд. Мисол ба зарагарӣ вазнини саломатие, ки барои ҳаёти инсон хавфнок мебошанд, доҳил шуда метавонанд: бо ягон ҷиз зада шикофта даромада ба қосаҳонаи сар, заҳми сутунмуҳра; қафаси сина; шикамро заҳмӣ карда пардаашро дарондан; зарап расонидан ба рагҳои қалони хунгард; зиёда аз 15% сӯхтани пӯсти болоии бадан. ки ин сӯзиш 3-4 дараҷа эътироф мешавад; сӯзиши дараҷаи 3, ки зиёда аз 20% сӯхтани пӯсти болоии баданро ташкил медиҳад; сӯзиши дараҷаи 2, ки зиёда аз 30% сӯхтани пӯсти болоии баданро ташкил медиҳад. Натиҷаи чунин кирдоҳро оқибатҳои гуногунро ба бор оварданаш мумкин аст. Ба монанди дараҷаи вазнини садамот (шок); комай (ҳолати бехушӣ дар натиҷаи заҳролуд шудани асабҳо ва майна) этиологии (як соҳаи тиб, ки пайдоиши қасалиҳоро меомӯзад) гуногун; аз даст додани хуни бисёр ва гайра³³.

³² Российское уголовное право. Особенная часть / Под ред. В.С. Коммисарова. СПб.: Питер, 2008. С. 73.

³³ Ҳусейнзода С.Х. Нажбудинов М.А. Ҳикматзода Ҷ.У. Ҷиноятҳо ба муқобили саломатӣ. Душанбе: «ЭР-граф», 2017. С. 29; Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов. Отв. ред.: д.ю.н. И.Я. Козаченко, д.ю.н. З.А. Незнамова, к.ю.н. Г.П. Новоселова. М.: «ИНФРА». М. – НОРМА, 1998. С. 78.

Дигар унсури бо ҳолати вазнинкунанда, ки дар банди номбурда зикр шудааст, ин таҳдиди истифодаи зӯроварие, ки ба ҳаёт ва саломатӣ хавнок аст, мебошад. Он чунин намуди зӯроварии психикие (рӯӯхие), мебошад, ки ба расонидани зарар ба саломатӣ ва аз ҳаёт маҳрум соҳтани рабудашуда равона гардида, дар ҳолати саркашӣ намудани талаботи шахси гунахгор содир мешавад.

Таҳдиди истифода зӯроварӣ метавонад шифоҳӣ, хаттӣ ва ё бо роҳи намоиш додани силоҳ содир шавад. Таҳдид мумкин аст чӣ дар вақти содир намудани чиноят, чӣ баъди содир кардани он истифода шавад. Зӯроварӣ ва ё таҳдиди зӯроварӣ метавонад, нисбати худи рабудашаванда (чабрдида) ва ё нисбати наздиқонаш, ё нисбати дигар шахсоне, ки ба рабудан монеагӣ мекунанд, татбиқ карда шавад.

Бо истифодаи силоҳ ё предмете, ки ба сифати силоҳ истифода мешавад, содир намудани одамрабоӣ ҳамун ҳолати вазнинкунанда дар банди «г» қисми 2 моддаи 130 КҶ ҶТ пешбинӣ шудааст.

Содир намудани одамрабоӣ бо истифодаи силоҳ ё предмете, ки ба сифати силоҳ истифода мешавад, ба ҷамъият хавғонкӣ кирдорро зиёдтар мекунад, чунки ҳангоми истифодаи он эҳтимоли расонидани зарари вазнин ба саломатӣ ва аз ҳаёт маҳрум намудани чабрдида ба вучуд меояд.

Таҳти мағҳуми истифодаи силоҳ ё предмете, ки ба сифати силоҳ истифода мешавад ҳама гуна қӯшиши расонидани зарари ҷисмонӣ ба ҷабрдида, инчунин намоиш додани он ҷиҳати тарсонидани ҷабрдида ва дигар шахсоне, ки барои расидан ба мақсадҳои чинояткор ҳангоми рабудан монеъагӣ мекунанд, фаҳмида мешавад. Ҳолатҳои умумии марбут ба мағҳум ва намудҳои силоҳ, таснифи он, инчунин бандубости дурусти кирдорҳои зиддиҳуқуқӣ ба силоҳ тааллукдоста дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи силоҳ» муқаррар карда мешаванд³⁴. Тибқи муқаррароти Қонуни мазкур таҳти мағҳуми силоҳ васила ва ашёе, ки амалан барои зарба задан ба ҳадафи зинда ва ё нишони дигар, додани ишорроҳо (сигналҳо) тайин шудаанд, фаҳмида мешавад.

Ба предметҳои ба сифати силоҳ истифодашаванда предметҳое, ки маҳсус барои расонидани ҷароҳати ҷисмонӣ тайёр карда шудаанд, инчунин ашёҳои хочагӣ (табар, корд, санг ва гайра), ки дар натиҷаи истифодаи онҳо зарари барои ҳаёту саломатӣ хавғонкӣ расонидан мумкин бошад, дохил мешаванд. Барои бандубости кир-

³⁴ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи силоҳ» аз 19.03.2013 с. // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2013. № 3. Мод. 182.

дор аҳаммият надорад, ки ин предметҳо пешакӣ тайёр карда шуда будаанд ва ё аз ҷои содир намудани чиноят гирифта шуда буданд.

Агар, дар вақти содир намудани чиноят силоҳи оташфишон ё сарди гайриқонунӣ нигоҳ дошташаванда истифода шавад, кирдори гунаҳгор дар маҷмӯй бо моддаи 130 ва моддаи 195 КҶ ҶТ бандубаст карда мешавад³⁵.

Содир намудани одамрабоӣ нисбати шахси баръало ноболиг ҳамчун ҳолати вазнинкунандай ҷавобгарӣ дар банди «д» қисми 2 моддаи 130 КҶ ҶТ пешбинӣ шудааст. Он нисбати шахсе, ки баръало ба синни ҳаждҳсолагӣ нарасидааст, равона мегардад. Баръало чунин маъно дорад, ки гунаҳгор аён ва ба таври возех медонад, ки ҷабрдида ноболиг аст ва ўро мерабояд. Дар ҳолате, ки ҷабрдида ноболиг бошад, аммо гунаҳгор онро надонад, яъне бинобар аз ҷиҳати зоҳирӣ калонсол намудор гардидани ноболиги ҷабрдида, ўғулар кунад, ки ҷабрдида калонсол аст, ҷавобгарӣ бо ин банд истисно мешавад.

Хусусияти хоси содиршавии ин навъи одамрабоӣ дар он аст, ки рабудани шахси ноболиг бо омилҳои зерин мушкилиро эҷод намекунад:

а) кӯдак ё ноболиг дар бисёр ҳолатҳо очиз буда, ба таври бояду шояд худро химоя карда наметавонад;

б) ба гумроҳӣ овардан ва фиреб додани ўғулар калонсолон осонтар аст;

в) кӯдак ё ноболигро ҳамчун воситаи таъсиррасонӣ барои гирифтани подош ё маблағ (фидя, пули гарав) аз падару модар ва дигар хешовандон истифода мебаранд, чун волидайн меҳоҳанд дар дилҳоҳ шароит фарзанди худро аз дasti чинояткорон бозпас гиранд.

Дар банди «е» қисми 2 моддаи 130 КҶ ҶТ рабудани **зане, ки гунаҳгор баръало аз ҳомиладор будани ўғулар буд**, ҳамчун ҳолати вазнинкунанда муқаррар гардидааст. Дар ин ҳолат гунаҳгор бояд возеху равшан аз рӯйи аломатҳои зоҳирӣ ва дигар ҳолатҳо донад, ки ҷабрдида дар ҳолати ҳомиладорӣ қарор дорад. Ҳавфи баланди ҷамъиятии ин банд дар он аст, ки чинояткор на факат ҳаёт ва саломатии зан, инчунин тифли ояндаи ўро дар ҳатар мегузорад. Барои чунин намуди рабудан муҳлати ҳомиладорӣ ба бандубости чиноят аҳаммият надорад. Дар ҳолате, ки шахси гунаҳгор ҳатокорона ҳисоб намояд, ки ҷабрдида дар ҳолати ҳомиладорӣ қарор дорад, аммо воқеъан ҳомиладор набошад ва ўро

³⁵ Тафсир ба моддаҳои алоҳидаи Қисми маҳсуси Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон / Зери таҳрири Қаҳҳоров А.А. Душанбе, 2011. С. 60.

рабояд, ҳамчун сўиқасд ба рабудани зане, ки баръало ҳомиладор аст, бандубаст карда мешавад.

Дар банди «ж» қисми 2 моддаи 130 КЧ ҶТ *одамрабой нисбати ду ва ё зиёда шахсон* пешбинй шудааст. Ин банд чунин маъно дорад, ки гунахгор дар як вақт ё дар фосилаи кӯтоҳи вақт бо қасди ягона ду ва ё зиёда шахсро мерабояд. Дар ҳолати рабудани ду ва ё зиёда шахсон дар вақти гуногун ва чой надоштани нияти содир намудани чинояти ягона, кирдорҳои шахс ҳамчун тақори чиноят баҳо дода мешаванд (банди «б» қисми 2 моддаи 130).

Одамрабой бо гарази шахсӣ ҳамчун ҳолати вазнинкунандаи ҷавобгарӣ дар банди «з» қисми 2 моддаи 130 КЧ ҟТ пешбиний гардидааст ва дар ҳолате чой дорад, ки ангезаи содиршавии он ба гирифтани манфиати моддӣ шахсан ба худи гунахгор ё дигар ашхос равона шуда бошад.

Одамрабой бо гарази шахсӣ метавонад дар талаб намудани пул, чиз ё содир намудани ҳаракатҳои ҳусусияти молумулӣ дошта, ҳамчун шарти озод намудани шахси рабудашуда баён шавад. Ин талаб метавонад ба ҷабрдида, ҳешовандон ва наздикони ӯ равона шуда бошад. Агар талаб ба давлат, ташкилотҳо ва дигар шахсон равона шуда бошад, пас зарур аст, ки чиноят ҳамчун ғасби гаравон баррасӣ карда шавад³⁶.

Категорияи намудҳои одамрабой, ки ҳамчун ҳолатҳои вазнинкунанда дар қисми 2 моддаи 130 КЧ ҟТ муқаррар гардидаанд вазнин эътироф мешаванд: бо маҳрум соҳтан аз озодӣ ба муҳлати аз ҳашт то дувоздаҳ сол ҷазо дода мешавад.

Қисми 3 моддаи 130 КЧ ҟТ ҳолатҳои маҳсуси вазнинкунанда-ро пешбиний намудааст. Аз ҷумла, агар одамрабой:

- а) аз ҷониби гурӯҳи муташаккил содир шуда бошад;
- б) бо мақсади шаҳвонӣ ё усули дигар истисмор намудани шахси дуздидашуда содир шуда бошад;
- в) бо мақсади гирифтани аъзои бадан ё бофтаҳои ҷабрдида барои пайвандсозӣ содир шуда бошад;
- г) дар ҳолати ретсидиви маҳсусан ҳавғонок содир шуда бошад;
- д) аз беэҳтиётӣ боиси марғи ҷабрдида ё дигар оқибатҳои вазнин гашта бошад.

Дар банди «а» қисми 3 моддаи 130 КЧ ҟТ ҳамчун ҳолати маҳсусан вазнинкунанда *аз ҷониби гурӯҳи муташаккил содир намудани одамрабой* пешбиний шудааст. Одамрабой аз ҷониби гурӯҳи муташаккил содиршуда эътироф мешавад, агар он аз ҷониби гурӯҳи

³⁶ Тафсир ба моддаҳои алоҳидай Қисми маҳсуси Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон / Зери таҳрири Қаҳҳоров А.А. Душанбе, 2011. С. 61.

устувори шахсоне, ки пешакӣ барои содир кардани як ё якчанд ҷиноят муттаҳид шудаанд, содир шуда бошад.

Содир намудани одамрабоӣ бо мақсади шаҳвонӣ ё усули дигар истисмор намудани шаҳси рабудашуда ҳамчун ҳолати маҳсусан вазнинкунанда дар банди «б» қисми З моддаи 130 КҔ ҶТ пешбинӣ гардида, чунин маъно дорад, ки гунаҳгор ин кирдорро ба усулҳои гуногун бо мақсади шаҳвонӣ содир мекунад.

Истисмори шаҳвонӣ – ин аз тарафи гунаҳгор мувофиқи хости ҳуд истифода бурдани ҷабрдида барои қонеъ гардонидани талаботи шаҳвонӣ мебошад.

Дигар намудҳои истисмор – ин муқобили ироди ҷабрдида истифода бурдани ў дар меҳнат ё хизмати мачбурӣ, гуломӣ ё расму оини ба гуломӣ монанд, дар амалҳои ба порнография алоқаманд, инчунин дигар истифодабарии шаҳс бо мақсади анҷом додани амалиётҳои дорои ҳусусияти шаҳвонӣ ва гайра, ба хисоб меравад.

Мақсади ҷиноят ҳамчун аломати ҳатмии таркиби ин намуди одамрабоӣ ба хисоб меравад, яъне бо мақсади шаҳвонӣ ё усули дигар истисмор намудани шаҳси рабудашуда. Ҳамчунин, барои бандубости ҷиноят аҳаммият надорад, ки гунаҳгор одами рабудашро ба кирдорҳои шаҳвонӣ ё усули дигар истисмор ҷалб намуд ё не. Танҳо кифоя аст, ки одамрабоӣ бо ҳамин мақсад содир карда шавад.

Бо мақсади гирифтани аъзои бадан ё бофтаҳои ҷабрдида барои пайвандсозӣ содир намудани одамрабоӣ, ҳамчун ҳолати маҳсусан вазнинкунанда дар банди «в» қисми З моддаи 130 КҔ ҶТ пешбинӣ гардида, маънои мавҷудияти мақсадро ҷиҳати гирифтани узв ва ё бофтаҳои ҷабрдида баҳри минбаъд ба дигар шаҳс гузаронидани онҳоро дар назар дорад. Пайвандсозии воқеан содиршуда, барои бандубости кирдор аз рӯйи ин ҳолат талаб карда намешавад ва муқаррар намудани мақсад дар ин ҳолат кифоя аст. Худи ҳолати гирифтани аъзои бадан ва ё бофтаҳо бо моддаи 122 КҔ ҶТ (мачбур кардан барои гирифтани аъзои бадан ё бофтаҳои ҷабрдида барои пайвандсозӣ) бандубаст карда мешавад. Одамрабоӣ бо мақсади аз ҷабрдида гирифтани узв ва ё бофтаҳо онро дар назар дорад, ки ҷабрдида чун донор истифода бурда мешавад.

Дар илми тиб ҳама шаклҳои ба ҷойи дигар шинонӣдани узв ва (ё) бофтаҳои инсон бо тарзи ҷарроҳӣ, пайвандсозӣ эътироф мешаванд³⁷.

³⁷ Ҳусейнзода С.Х. Нажбудинов М.А. Ҳикматзода Ҷ.У. Ҷиноятҳо ба муқобили саломатӣ. Душанбе: «ЭР-граф», 2017. С. 132.

Дар банди «г» кисми 3 моддаи 130 КЧ ҶТ ҷавобгарии чиноятӣ барои *содир намудани одамрабоӣ дар ҳолати ретсидиви маҳсусан хавфнок* пешбинӣ карда шудааст.

Тибки талаботи моддаи 21 КЧ ҶТ таҳти мағхуми ретсидиви чиноятӣ содир намудани чинояти қасдана аз тарафи шахсе, ки қаблан барои содир кардани чинояти қасдана доги судӣ дорад, фаҳмида мешавад.

Ретсидиви чиноятӣ дар ҳолатҳои зерин маҳсусан хавфнок дониста мешавад:

а) дар ҳолати содир намудани чинояти вазнин, агар ин шахс қаблан ду маротиба барои содир намудани чиноятҳои вазнин ба маҳрум соҳтан аз озодӣ маҳқум шуда бошад;

б) дар ҳолати содир намудани чинояти маҳсусан вазнин, агар ин шахс қаблан ду маротиба барои содир намудани чиноятҳои вазнин маҳқум карда шудааст, ё ин ки қаблан барои содир намудани чинояти маҳсусан вазнин маҳқум шуда бошад.

Банди «д» кисми 3 моддаи 130 КЧ ҶТ содир намудани одамрабоиро, ки *аз беэҳтиёти боиси марги ҷабрдида ё дигар оқибатҳои вазнин гашта бошад*, муайян намудааст.

Аз рӯйи мазмун банди мазкур бо ду шакли гуноҳ, яъне содир намудани кирдор бо гуноҳи қасдана ва ба вучуд омадани оқибат бо гуноҳ дар шакли беэҳтиёти, содир мешавад. Тибки мукаррароти моддаи 30 КЧ ҶТ, агар шахс дар натиҷаи қасдан содир намудани чиноят аз беэҳтиёти ба дигар оқибатҳои ба ҷамъият хавфнок зарар расонад, ки мувофиқи КЧ ҶТ боиси таъиини ҷазои саҳттар мегардад, чунин чиноятӣ қасдан содиршуда эътироф мешавад.

Хусусияти хоси ин банд дар он зоҳир мегардад, ки қонунгузор дар як таркиб аломатҳои ду чинояти мустақилро, ки якумӣ бо шакли қасди бевосита ва дуюмаш бо гуноҳ дар шакли беэҳтиётии бепарвой ва ҳудбоварӣ содир мешаванд, пешбинӣ намудааст.

Аз рӯйи конструксия таркиби чинояти одамрабой расмӣ буда, аз лаҳзаи содир намудани кирдори ба ҷамъият хавфнок, хотимаёфта ҳисобида мешавад. Таркиби ҳолати маҳсусан вазнинкунандай он (банди «д» қисми 3 моддаи 130 КЧ ҶТ) бошад, аз рӯйи конструксия моддӣ буда, аз лаҳзаи фаро расидани оқибат дар шакли марги ҷабрдида ё дигар оқибати вазнин, хотимаёфта ҳисобида мешавад.

Дар вақти содир намудани одамрабоӣ, ки аз беэҳтиёти боиси марги ҷабрдида ё дигар оқибатҳои вазнин гашта бошад, ҳатман бояд муайян карда шавад, ки марги ҷабрдида бояд натиҷаи содир намудани одамрабоӣ бошад, яъне байни одамрабоӣ ва оқибаҳои

зикргашта робитай сабабй чой дошта бошад³⁸. Дар ин ҳолат кирдорхой шахс пурра таркиби чинояти одамрабоиро (банди «д» қисми 3 моддаи 130 Кодекси чиноятӣ) дар бар гирифта, бандубости иловагиро ба моддаи 108 КЧ ҶТ (аз беэҳтиёти ба марг расонидан) талаб наменамояд.

Аз рӯйи таҳлили таҷриба, дигар оқибатҳои вазнин, ки дар натиҷаи содир намудани одамрабоӣ ба вучуд омадаанд, инҳо шуда метавонанд:

- ҳудкушии ҷабрдида;
- боиси марг ё ба бемории вазнин гирифтор шудани наздикини ҷабрдида;
- расонидани зарари қалони моддӣ ба ҷабрдида;
- вайрон кардан ё ҳалалдор кардани аҳди қалони тиҷоратӣ;

Категорияи намудҳои одамрабоӣ, ки ҳамчун ҳолатҳои маҳсусан вазнинкунанда дар қисми 3 моддаи 130 КЧ ҶТ муқаррар гардидаанд, маҳсусан вазнин эътироф мешаванд: бо маҳрум соҳтан аз озодӣ ба муҳлати аз дувоздаҳ то бист сол ҷазо дода мешавад.

Тибқи эзоҳи моддаи 130 КЧ ҶТ, шахсе, ки одами рабудаашро ё гайриқонунӣ аз озодӣ маҳрум кардаашро ихтиёри озод мекунад, агар дар кирдори ў таркиби чиноятҳои дигар мавҷуд набошад, аз ҷавобгарии чиноятӣ озод карда мешавад.

Чуноне, ки аз мазмуни эзоҳи мазкур бар меояд, шахси гунахгор одами рабудаашро ё гайриқонунӣ аз озодӣ маҳрум кардаашро ихтиёри озод мекунад. Ихтиёrona озод намудан маънои онро дорад, ки шахси гунахгор метавонист кирдори чинояткорони худро давом дихад, лекин бе таъсири шахсони дигар ҷабрдида (ҷабрдиагонро) озод намуда, аз идома додани кирдори ба ҷамъият ҳавғоники худ даст мекашад. Аз ин бар меояд, ки чинояткор аз содир намудани кирдори худ сидқан пушаймон шуда, пеш аз хотима ёфтани чиноят ё байди хотимаёбии чиноят ҷабрдиаро озод менимояд. Мақсади асосии татбиқ намудани меъёри мазкур пеш аз ҳама начот додани ҳаёти шахсони рабудашуда ва аз озодӣ маҳрумшуда, инчунин созиш намудан бо шахси гунахгор мебошад, яъне ба гунахгор имконияти як бори дигар фикри солим намудан дода мешавад.

Ангезаи бо ихтиёри худ озод намудани одами рабудаашро ё гайриқонунӣ аз озодӣ маҳрум карда гуногун шуда метавонад. Аз қабили дилсӯзӣ нисбати ҷабрдида, пушаймонӣ, тарсидан аз ҷавоб-

³⁸ Бауськов Д.Г. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика насильственного похищения человека (электронный ресурс): дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 123.

гарии чиноятӣ, тарсидан аз минбаъда қасос гирифтан аз тарафи наздикини ҷабрдида ва гайра.

Мазмунан эзоҳи моддаи 130 Кодекси чиноятӣ ба моддаи 131 Кодекси чиноятӣ яъне гайриқонунӣ маҳрум соҳтан аз озодӣ низ та-аллуқ дорад, чунки дар он ҷо сухан на танҳо дар бораи «**рабуда-шуда**» меравад, балки дар бораи «**гайриқонунӣ аз озодӣ маҳрум кардашуда**» низ меравад.

Савдои одамон

Савдои одамон ҳамчун чиноят дар моддаи 130¹ КҔ ҔТ пешбинӣ гардида, аз 3 қисм ва эзоҳ иборат мебошад.

Бо қабули Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи ворид намудани тағиیرу иловаҳо ба КҔ ҔТ» аз 1 августи соли 2003, таҳти № 33 ба боби 17 КҔ ҔТ моддаи 130¹ «Хариду фурӯши одамон» илова карда шудааст. То ин вақт Чумхурии Тоҷикистон ба қатори 19 мамлакате доҳил мешуд, ки дар онҳо қонунгузориҳои миллӣ новобаста ба мавҷуд будани Конвенсияи байналмилалӣ, ки савдои одамон, гуломӣ, меҳнати маҷбуриро манъ менамуд ва он дар замони ИҶШС имзо гардида буд, ҷавобгарии чиноятиро барои ин намуди амалҳои ношониста пешбинӣ накарда буд.

2-юми январи соли 2019 таҳти № 1554 ба КҔ ҔТ тағииру иловаҳо ворид гардид, ки тибқи он диспозитсияи моддаи 130¹ дар таҳрири нав қабул гардида, номи чинояти «Хариду фурӯши одамон» ба «Савдои одамон» иваз карда шуд.

Мутобиқи муқаррароти диспозитсияи моддаи 130¹ КҔ ҔТ савдои одамон, яъне хариду фурӯши одам ва ё нисбат ба ў анҷом додани дигар аҳдҳои гайриқонунӣ, ҳамчунин, новобаста аз розигии қурбонӣ, бо мақсади истисмори ў ё бо дигар тарз гирифтани фоидай гайриқонунӣ пешниҳод намудан, ҷалб кардан, интиқол, пинҳон кардан, супоридан, ё гирифтани одам бо истифодаи маҷбуркунӣ, рабудан, фиреб, сӯйистифода намудани гунахгор аз вазъи хизматии худ, сӯйистифода аз боварӣ ё ҳолати очизии қурбонии савдои одамон ва ё ришвадиҳӣ ба шахсе, ки қурбонӣ таҳти во-бастагии ў қарор дорад.

Дар самти муқовимат ба савдои одамон, Чумхурии Тоҷикистон якчанд санадҳои меъёрии ҳуқуқиро ба тасвиб расонидааст. Аз чумла: Эъломияи умумии ҳуқуқи башар аз 10 декабри соли 1948; Конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид оид ба мубориза ба муқобили савдои одамон ва истисмори онҳо барои фохишагарӣ аз тарафи шахсони сеюм аз 2 декабри соли 1949; Конвенсияи Созмони

Милали Муттахид зидди чинояткории муташаккили трансмиллӣ аз 15 ноябри соли 2000.

Дар байни мутахассисони ҳуқуқи чиноятӣ оид ба муқаррароти диспозитсияи моддаи 130¹ КҖ ҖТ ақидаҳои гуногун вучуд доранд.

Як қисм муаллифон бар он ақидаанд, ки амалҳои дар Кодекси чиноятии Федератсияи Россия нишон додашуда, танҳо хариду фурӯш ба маъни томаш савдои одамонро мефаҳмонад. Он муомилоти ғайриқонуниро ифода мекунад, ки аз рӯйи он як ҷониб (форӯшанд) ба ҷониби дигар (харидор) бар ивази маблаг як ё якчанд одамонро мефорӯшад, харидор онҳоро қабул намуда, ба форӯшанд маблаг, амвол ё ҳуқуқ ба онро пардоҳт менамояд. Диғар ҳаракатҳои, ки дар қисми 1-и моддаи 127¹ Кодекси чиноятии Федератсияи Россия номбаршудаанд ба истилоҳи «савдо» доҳил намешаванд, онҳо танҳо савдои одамонро ифода намуда, содир намудани чиноятро сабук мегардонанд.

Е.В. Евстифеева зери мағҳуми «савдои одамон» маҷмӯи амалҳои хатарнокро маънидод менамояд, ки озодии шахсиятро дар заминаи муомилот савдои одамон, гуломдорӣ, меҳнати маҷбурӣ, инҷунин истифодай қувваи ҷисмонӣ ва рӯҳиро бо мақсади ба даст овардани даромад ва дигар амалҳои номатлуб ба хатар рӯ ба рӯ менамояд³⁹.

Савдои одамонро дар боби «Чиноятҳо ба муқобили озодӣ, обру ва эътибори шахс» ҷойгир намуда, қонунгузор дар ин асно пеш аз ҳама озодии шахсро таҳти муҳофизат қарор додааст.

Объекти бевоситаи савдои одамон аз ҷониби мутахассисон бо тарзи гуногун муайян карда мешавад. Тахлили адабиёти илмӣ нишон медиҳанд, ки як қисм муаллиfon озодии инсонро объекти бевоситаи савдои одамон маънидод намудаанд⁴⁰. Маслан, Г.К. Ищенко озодии шахси мушаххасро объекти савдои одамон эътироф намудааст⁴¹. Д.В. Ивашкин пешбинӣ менамояд, ки «... объекти бевоситаи савдои одамон озодӣ ва даҳлнопазирии бевоситаи шахс эътироф мешаванд»⁴².

³⁹ Евстифеева Е.В. Теоретические проблемы уголовно-правовой ответственности за торговлю людьми: дис. канд. юрид. наук. Саратов, 2002. С. 8.

⁴⁰ Мезавцов М.А. Актуальные вопросы применения норм российского и международного права, направленных на борьбу с торговлей людьми // Бизнес в законе. 2010. № 5. С. 107.

⁴¹ Ищенко Г.К. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия торговле людьми и использованию рабского труда: дис. канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2010. С. 80.

⁴² Ивашкин Д.В. Объект торговли людьми // Юридический мир. 2008. № 9. С. 59-61.

Дигар коршиносон озодии шахсӣ ва воқеиро монанд менамоянд. М. Ю. Буряк объекти бевоситай савдои одамонро чунин маънидод менамояд: «Объекти бевоситай савдои одамон ин озодии шахсӣ мебошад, ки он аз объекти воқеӣ сарчашма мегирад, ки он ба шахсият барои озодона интихоб намудани макони зист, рафтор, ақидаронии рӯҳи равонӣ имконият медиҳад»⁴³.

Ҳангоми савдои одамон чинояткор на танҳо ба озодии шахсӣ (воқеӣ) сӯиқасд менамояд, чӣ хеле ки онро муаллифон қайд менамоянд, балки ба маъни васеи озодии одамон низ сӯиқасд менамояд⁴⁴. А.И. Казамиров чунин меҳисобад, ки дар қонунгузории чиноятии Россия муносабати начандон васеъ нисбати фаҳмиши озодӣ ҳамчун объекти ҳифзи ҳуқуқии чиноятӣ инъикос гардидааст, яъне танҳо озодии воқеӣ пешбинӣ шудааст⁴⁵. Чӣ тавре, ки Е.Б. Мизулина қайд менамояд, шахсоне, ки қурбони савдои одамон мегарданд, метавонанд на танҳо аз озодии воқеӣ, балки аз озодии иқтисодӣ, ҳуқуқӣ, маънавӣ ва сиёсӣ маҳрум шаванд⁴⁶, инчунин фаҳмиши васеи озодии шахсиятро дигар муаллифон низ қайд менамоянд⁴⁷.

Объекти бевоситай савдои одамон озодии шахсӣ эътироф карда мешавад. Озодӣ мағҳуми фалсафӣ буда, дар адабиёти илмӣ муқаммал омӯхта шудааст. Метавон гуфт, ки зери мағҳуми он имкониятҳои шахс оид ба фикрронӣ, озодона рафтор намудан нисбати худ⁴⁸, интихоби фардӣ фаҳмида мешаванд⁴⁹ ва дар ин самт шахс ба ягон фишори беруна дучор намегардад. Зери мағҳуми «озодии воқеӣ» ҳуқуки интихоби чойи зист, озодии ҳаракат, фароғат ва

⁴³ Буряк М.Ю. Торговля людьми и борьба с ней: криминальные и уголовно-правовые аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. Владивосток, 2005. С. 150.

⁴⁴ Евстфеева Е.В. Теоретические проблемы уголовно-правовой ответственности за торговлю людьми: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2002. С. 16; Сакаева И.О. Торговля людьми как самостоятельное проявление международной преступной деятельности // Журнал российского права. 2013. № 3. С. 110-117.

⁴⁵ Казамиров А.И. Уголовно-правовая защита права человека на свободу: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2003. С. 24.

⁴⁶ Мизулина Е.Б. Торговля людьми и рабство в России: международно-правовой аспект. М.: Юристъ, 2006. С. 169.

⁴⁷ Авдеев В.А. и Авдеева Е.В. Спорные вопросы квалификации торговли людьми и использования рабского труда // Российская юстиция. 2013. № 7. С.21; Громов С.В. Уголовно-правовая характеристика торговли людьми и использования рабского труда: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 63.

⁴⁸ Гречкосяй Р.Н. Понятие свободы в философии Э. Фромма и Ф. Ницше как проявления человеческой сущности // Молодой ученый. 2013. № 10. С. 634-640.

⁴⁹ Журкина О.В. Личная свобода как объект преступления, предусмотренного ст. 127 Уголовного кодекса Российской Федерации // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2014. № 6 (50). Ч. 2. С. 249.

ғайра фахмида мешавад⁵⁰. Дар ин чо, инчунин озодӣ ва дахлнапазии шахсӣ байни ҳам алоқамандӣ пайдо мекунанд.

Хукуки инсон барои озодӣ соҳибхукукии шахсро, ки дар чорчубаи он мустақилият ва ҳимояи ўаз даҳолатҳо ба ниҳоди ботинӣ инъикос мегарданд, маънидод менамояд⁵¹. Дар назарияи ҳукук зери мағҳуми озодӣ бемаҳдуд амалӣ намудани фикр ва мақсадҳои худ аз ҷониби ҷаҳони беруна фахмида мешавад⁵². Дар фарқият аз назарияи ҳукук дар ҳукуқи ҷиноятӣ озодиро ҳамчун ҳукуқ барои ҳаракат ва интихоби макони ҷойгиршавӣ маънидод менамоянд⁵³.

Объекти иловагии ҷиноят метавонад ҳаёт ва саломатии одам, шаъну шараф, фаъолияти мӯътадили корхона ва ташкилотҳо, муносибатҳо нисбати таъмини речаяи ҳукукии сарҳадоти давлатии Чумхурии Тоҷикистон, муносибатҳои вобаста ба гардиши ҳуҷҷатгузорӣ тибқи муқаррароти муайянгардида бошанд. Ба ҳамин тарик, омӯзиши таҷрибаи судӣ нишон дод, ки ҳангоми содир намудани амали савдои одамон шахсони заرارдида ба зуроварӣ ва шиканча гирифттор шудаанд. Инчунин, далелҳои соҳтакории ҳуҷҷатҳо ҳангоми таҳияи шиноснома ва раводидҳо ба назар мера-санд.

Тарафи объективии савдои одамон бо ҷунин амалҳо тафсилот мешавад: ҳариду фурӯш, аҳдҳои ғайриқонунӣ, пешниҳод намудан, ҷалб кардан, интиқол, пинҳон кардан, супоридан, ё гирифтани одам бо истифодаи маҷбуркунӣ, рабудан, фиреб, сӯиистифода намудани гунахгор аз вазъи хизматии худ, сӯиистифода аз боварӣ ё ҳолати очизии қурбонии савдои одамон ва ё ришвадиҳӣ.

Таркиби савдои одамон расмӣ мебошад. Ҳангоми содир намудане яке аз амалҳои алтернативии дар боло зикршуда ҷиноят хотимаёфта эътироф мешавад. Қайд кардан муҳим аст, ки тамоми рафткорҳои ҳатарноки ҷамъиятӣ, ки тибқи моддаи 130¹ Кодекси ҷиноятӣ манъ карда шудаанд, метавонанд танҳо бо роҳи ҳаракат содир шаванд. Беҳаракатӣ ҳангоми савдои одамон ғайриимкон аст.

Ҳаракатҳои дар тарафи объективии моддаи 130¹ КҶ ҶТ дарҷгардида тарзҳои гуногуни содир намудани ҷиноятро дар бар

⁵⁰ Казамиров А.И. Уголовно-правовая защита права человека на свободу: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2003. С. 24.

⁵¹ Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. М., 1995. С. 196-197.

⁵² Даурова Т.Г. Институт прав человека в России. Саратов, 1998, С. 92; Петрухин И.Л. Человек и власть (в сфере борьбы с преступностью). М., 1999. С. 19.

⁵³ Блажнов А.Г. Незаконное лишение свободы: уголовно-правовой аспект: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2005. С. 22.

мегиранд, гузашта аз ин як қисми онҳо таркиби мустақили чиноят ба шумор мераванд. Ба ин қабил чиноятҳо одамрабой, қаллобӣ, сӯйистифода аз мансаб дохил мешаванд.

Мувофиқа байни ҷалбқунанда ва ҷалбшаванда метавонад ҳам дар шакли шифоҳӣ ва ҳам дар шакли хаттӣ вобаста аз сину соли шаҳси ҷалбшаванда ба даст ояд. Албатта, мувофиқаи хаттиро бо шаҳси ҷордаҳсола, ки барои амалҳои шаҳвонӣ ҷалб шудааст, ягон кас амалий намесозад.

Ҷалб кардан метавонад фаъол ва ғайрифаъол бошад. Ҷалбқунии фаъол аз он иборат аст, ки дар вақти содир шудани он шаҳс нисбати шароитҳои мавҷудаи фаъолияти пешниҳодшуда ба гумроҳӣ фаро ғирифта мешавад. Ҷалбқунии ғайрифаъол бошад, чунин шароитҳоро маҳдуд нигоҳ медорад.

Зери мағҳуми ҷалбқунии одамон бо мақсади истисмор ва истифодаи минбаъдаи онҳо, амалҳои ғайриқонунӣ фаҳмида мешаванд ва онҳо барои дарёфт, интихоб ва қабули шаҳсиятҳо барои хизматрасониҳо ва дигар корҳои ғайриқонунӣ, аз ҷумла дар ҳудуди давлатҳои ҳориҷӣ бар ивази мукофотпулиҳо равона гардидаанд.

Ҷалби одамон ҳангоми савдо ба он мақсад анҷом дода мешавад, ки ҷабрдида розигии ҳудро ба «шартҳо»-и ба ном «кордиханда» медиҳад. Агар дар вақти ҷалби одамон фишор ва зуроварӣ истифода шавад, пас ин амалҳо ҳолати вазнинро ба ҳуд мегиранд ва дар банди «г» қисми 2 ё банди «а» қисми 3 моддаи 130¹ КҔ ҔТ вобаста аз вазнин будани оқибатҳои чиноят, пешбинӣ шудаанд.

Ҷалби шаҳси ба балоғатрасида аз вақти ба даст овардани ризояти ҷалбшаванда ба анҷом мерасад.

Амали дигари алтернативӣ, ки дар диспозитсияи моддаи 130¹ КҔ ҔТ дарҷ гардидааст, интиқол, яъне бурда расонидани ҷабрдида ба ҷойи истисмори ў ба шумор меравад. Восита, масофа ва вақт барои бандубости ин чиноят аҳаммият надоранд. Нуктаи назаре мавҷуд аст, ки масъалаҳои ташкилӣ барои интиқол (масалан, ҳариди чиптаҳо, бақайдигирии ҳуҷҷатҳо ва ғайра)⁵⁴ ба истилоҳи «интиқол» дохил мешаванд. Чунин амалҳо бояд амалҳои тайёрӣ ҳисоб шуда, тибқи меъёрҳои Қисми умумии КҔ ҔТ ба монанди амали тайёрӣ ё сӯиқасд барои интиқол бандубаст карда шаванд, зеро ки интиқоли воқеии ҷабрдида ба назар намерасад. Лаҳзай хотимаёбии

⁵⁴ Громов С.В. Некоторые вопросы квалификации преступлений – торговля людьми и использование рабского труда // Российский следователь. 2005. № 3. С. 26.

интиқол интиқоли воқеи одам (одамон) бо мақсади сўистифода ба ҳисоб меравад.

Амалҳои минбаъдае, ки ба тарафи объективӣ дохил мешаванд, ин супоридан ва гирифтан мебошанд. Чунин амалҳо, ба монанди интиқол дар худ амалҳои кӯмакрасониро инъикос намуда, дар вақти савдо ё бъяди он ё дигар муомилот амалӣ карда мешаванд. Масалан, савдоро як гурӯҳ ва интиқолу қабулро дигар гурӯҳи одамон (шарикони чиноят) ба роҳ мемонанд. Интиқол ва қабул метавонад байни ҷалбқунанда ва истисморкунанда амалӣ карда шавад.

Ҳангоми омӯзиши парванди чиноятие, ки аз ҷониби судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ мешаванд, қабул ва интиқол байни ҷалбқунанда ва истисморкунанда яке аз далелҳои паҳншуда дар мавриди савдои одамон ба ҳисоб меравад ва он дар 89%-и парвандоҳои омӯхташуда вуҷуд дорад. Инчунин, ҳангоми тухфа намудани одам дар шакли «тухфа», ба ҳайси кафолат мондашуда, интиқол ва гирифтани «хуқуқи моликият» аз як шаҳс ба шаҳси дигар мегузарад. Ҳамин тарик, амалҳои миёнаравҳои ҷонибҳо истилоҳоти зикршударо фарогир мешаванд.

Е.М. Полянская моддаи 127¹ Кодекси чиноятии Федератсияи Россияро ба он номи «Интиқоли одам» ва диспозитсияи онро дар таҳрири зерин пешниҳод менамояд: «Интиқол аз ҷониби як шаҳс ва қабул аз ҷониби шаҳси дигар бо мақсади ба даст овардани фоидаи молӣ ва дигар намуди фоида...». Е.М. Полянская ва С.В. Громов⁵⁵ чунин меҳисобанд, ки истилоҳи «интиқол» дар худ тамоми тарзҳои «мамнӯъбудаи ҳариду фурӯш» - ивазқунӣ, тухфа, ҳариду фурӯш, гарав ва гайтаро дар бар мегирад⁵⁶. Ба ин ақидаи муаллифон розӣ шудан мумкин нест, зеро ҳариду фурӯш ба интиқол ва қабул ша боҳат надорад. Ҳангоми ҳариди одам ё амалӣ намудани дигар муомилот нисбати одам «хуқуқи моликият» пурра ва ё кисман мегузарад, ҳангоми қабул ва интиқол бошад, ҳолати воқеӣ аз ҷониби фурӯшандагӣ ва ҳаридор ба назар мерасад. Масалан, савдоро метавонад як гурӯҳ ва интиқолу қабулро метавонад гурӯҳи дигар амалӣ созад.

Ҳамин тарик, зери мағҳуми интиқол таъмини инсон бо мақсади истисмор аз тарафи фурӯшандагӣ ба ҳаридор фахмида мешавад. Кирдори мазкур аз вақти интиқоли одам бо мақсади истисфордабарӣ хотимаёфта ҳисобида мешавад.

⁵⁵ Громов С.В., Уголовно-правовая характеристика торговли людьми и использования рабского труда: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 113.

⁵⁶ Полянская Е.М. Ҳамон ҷо. С. 25.

Гирифтани одам – ин аз тарафи харидор ба даст овардани одам (одамон) аз фурӯшанд (миёнарави ў) маънидод карда мешавад.

Пинҳон намудани курбонии савдои одамон, ин маҷбуран пинҳон намудани одам бо мақсади истисмори ў ё дигар кирдорҳо нисбати ў бо мақсади истифодаи минбаъда ё пинҳон намудани чойи нигоҳдории ҷабрдида аз мақомоти даҳлдор, ки барои ҷустуҷӯ вазифадор карда шудаанд, ба шумор меравад ва ин ҷа-раён шарти ҳолати ба анҷомрасии кирдори мазкур ба ҳисоб меравад. Маҳдул намудани фаъолияти ҷалбқунандаи инсон, интиқолдиҳандаи он, шахсони интиқолдиҳанда ва қабулқунандаи инсон ва шахси пинҳонқунандаро аз амалҳои дигар шахсиятҳое, ки ба ҷинояти мазкур алоқамандӣ доранд, фарқ кардан зарур аст.

Шахсоне, ки амалҳои дар диспозитсияи меъёрҳо оид ба савдои одамон иҷро мекунанд, мақсади истисморро доранд. Шахсони ҳамшарик, ки ҷунин мақсадро надоранд, шарики савдои одамон шуда наметавонанд (зоро аломатҳои тарафи субъективии ҷинояти мазкур дар онҳо ҷой надоранд), онҳо танҳо фармонро иҷро мекунанд ва аз мақсадҳои ниҳоӣ ҳабардор нестанд. Аммо, дар амалҳои онҳо дар ҳолати истифода бурдани зӯроварӣ нисбати ҷабрдида мегавонад таркиби дигар ҷиноятҳо ба назар расанд. Масалан, одамрабоӣ.

Таркиби ҷинояти мазкур расмӣ буда, гайр аз банди «а» қисми 3 моддаи 130¹ КҶ ҶТ, ки таркиби ҷиноятро аз рӯйи ду шакли гуноҳ пешбинӣ менамояд, аз рӯйи конструксияи тарафи объективии ҷиноят, таркиби моддиошта ба ҳисоб меравад.

Тарафи субъективии савдои одамонро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад.

Аз рӯйи парвандаҳои ҷиноятии омӯхташуда, ҳангоми савдои одамон дар 90%-и ҳолат қасд пештар ба нақша гирифта мешавад. Ҷунин ҳолатро натиҷаҳои назарпурсии (анкетирование) гузаронидашуда низ тасдиқ менамоянд. Ҳамин тарик 80% кормандони милитсияи пурсидашудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мекунанд, ки шахсони айборшаванда барои савдои одамон қаблан тайёрӣ мебинанд. Аммо, қасди ногаҳон низ ҷой дошт. Ҷунин амал дар 3% - и парвандаҳои ҷиноятӣ ба назар мерасид. Ҷунин рафттор дар ҳолати беназорат мондани кӯдакон ва ё воҳӯрии ду зани фоҳиша ба амал меояд.

Аломати ҳатмии тарафи субъективӣ ин мақсад - бо мақсади истисмор ё бо дигар тарз гирифтани фоидай гайриқонуний ба ҳисоб меравад.

Мафхуми истисмори одамон дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат ба савдои одамон ва расонидани кӯмак ба қурбониёни савдои одамон» дарҷ гардидааст. Нишонаҳои асосии сунистифода чунинанд: а) ҳама гуна истисмори одамон; б) ба даст овардани фоида аз истифодай одамон. Дар Қонуни мазкур истисмор ба истисмори иқтисодӣ ва шаҳвонӣ чудо мешавад. Истисмори иқтисодӣ гирифтани фоидаро аз истифодай меҳнати воқеии одамон ва истисмори шаҳвонӣ бошад, истифодай ҷабрдидааро дар самти фаъолияти хусусияти шаҳвонӣ дар назар дорад.

Зери мафхуми истисмор, инчунин ба меҳнати мачбурий ҷалб намудани инсон бо мақсади гирифтани фоида фаҳмидан мумкин аст, яъне одамро ба даст оварда онро дар ҳар самте, ки меҳоҳанд истифода менамоянд ва ба ин восита фоида ба даст меоранд. Бештари маврид маҳз ҷабрдидааро барои гирифтани даромад истифода мебаранд. Дар диспозитсия қисми 1 моддаи 130¹ КҔ ҔТ баъзе аз шаклҳои истисмор нишон дода шудаанд. Намуди бештари истимор дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат ба савдои одамон ва расонидани кӯмак ба қурбониёни савдои одамон» дарҷ гардидааст.

Субъекти савдои одамон шахси воқеии муқаллафе мебошад, ки дар вакти содир намудани савдои одам ба синни шонздаҳсолагӣ расидааст. Субъекти маҳсуси савдои одамон дар таркиб бо ҳолатҳои вазнинкунанда – шахси мансабдор ё намояндаи ҳокимиият ба шумор меравад, ки вазифаи идоракуниро дар ташкилотҳои тиҷоратӣ ва ё дигар ташкилотҳо ба уҳда дорад.

Аз рӯйи парвандаҳои ҷиноятӣ омӯхташуда, мо маълум намудем, ки субъекти савдои одамон асосан занони ҷалбунианда, ки ба боварии ҷабрдидағон медароянд ва мардон - истисморкунандагон инсон, ки ҷабрдидааро ба фоҳишагӣ мачбуру месозанд, ба шумор мераванд. Дар ҳолати сущистифодай меҳнатии мардон, ҷалбунианда асосан шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва истисморкунандагон бошанд, шаҳрвандони дигар давлатҳо. Ҷӣ тавре ки омӯзиши парвандаҳо нишон доданд, истифодабарандагон дар ҳориҷи қиҷвар мебошанд ва дар ин замина бисёр вақт аз ҷавобгарии ҷиноятӣ барканор мемонанд.

Дар қисми 2 моддаи 130¹ КҔ ҔТ 7 ҳолати вазнинкунандай савдои одамон муқаррар гардидаан, ки тибқи он кирдорхое, ки дар қисми якуми ҳамин модда пешбинӣ шудаанд, агар:

- а) такроран;
- б) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ;
- в) нисбати ду ё зиёда шахс;
- г) бо истифодаи зӯроварии барои ҳаёт ва саломатӣ хавфнок ё таҳдиди истифодаи чунин зӯроварӣ;
- д) бо мақсади аз ҷабрдида гирифтани узв ё бофтаҳои бадан барои пайвандсозӣ, ҳамчунин гайриқонунӣ истифода намудани ўбо мақсадҳои репродуктивӣ ё таҳқиқоти биотиббӣ;
- е) аз тарафи шахси мансабдор ё намояндаи ҳокимијат бо истифодаи вазифаҳои хизматӣ, ё дигар шахсе, ки дар ташкилотҳои тиҷоратӣ, ё дигар ташкилотҳо вазифаи идоракуниро иҷро мекунад;
- ё) бо ҷойивазкунии ҷабрдида таввасути сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон содир шуда бошад.

Бо ҷойивазкунии ҷабрдида таввасути сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон содир намудани савдои одамон – банди «ё» қисми 2 моддаи 130¹ КҔ ҶТ. Ҷойивазкунии ҷабрдида дар ҷараёни савдо ба воситаи сарҳадоти давлатӣ имконпазир мебошад. Вай метавонад ба воситаи тамоми намуди нақлиёт ва ё пиёда амалӣ карда шавад ва дар ин ҳангом ҷойивазкунӣ метавонад қонунӣ (мавҷуд будани тамоми ҳуҷҷатҳои лозима) ва гайриқонунӣ (аз рӯйи ҳуҷҷатҳои қалбакӣ, ҳуҷҷатҳои шахси дигар ва ё пинҳонӣ дар шакли бор) бошад.

Тарзи убури сарҳади давлатӣ метавонад гуногун бошад. Яке аз маъмултарини онҳо убури сарҳад бо доштани ҳуҷҷатҳои ҳақиқӣ ва бо раводиди Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки сипас дар ҳудуди дигар давлатҳо бо ҳуҷҷатҳои қалбакии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё ҳамон давлат иваз карда мешаванд. Агар убури сарҳади давлатӣ гайриқонунӣ – дар пинҳонгоҳи нақлиёт, қатораҳо ва гайра сурат гирад, пас чунин ҷиноят ба ду объекти химояшаванди қонунгузории ҷиноятӣ равона мегардад: озодии шахс ва тартиби амалӣ гардонидани истиқлолият аз ҷониби давлат. Яъне, ҳолати вазнинкунандай мазкур маҷмӯи ҷиноятро дар бар мегирад: банди «ё» қисми 2 моддаи 130¹ КҔ ҶТ ва қисми 1 ё 2 (вобаста аз ҳолат) моддаи 335 КҔ ҶТ «Гайриқонунӣ гузаштан аз Сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ё моддаи 335¹ КҔ ҶТ «Ташкили воридшавии гайриқонунии шаҳрвандони ҳориҷӣ ё шахсони бешаҳрванд ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ё ташкили гузариши транзитии гайриқонунӣ ба воситаи марзи Ҷумҳурии Тоҷикистон» дарҷ гардидаанд. Яке аз роҳҳои паҳнгардидаи ҷойивазкунии ҷиноятии одамон ин сайёҳии бардурӯғ, ҳамкориҳои бардурӯғ, таҳсилоти бардурӯғ

дар макотибҳои олии Россия, Аврупо ва дигар кишварҳо мебошад. Ҳамин тавр, Ҳ ном зан бо мақсади ба даст овардани фоидайи муфт бо роҳи савдои одамон барои ба амал бароварданни фаъолияти шаҳвонӣ, дар шаҳри Хучанд бо шаҳрванд Г во хӯрда, бо роҳи фиреб ба боварии номбурда даромада, ба охирон ваъдаи бардуруғ пешниҳод менамояд, ки вайро ба шаҳри Дубайи Аморати Муттаҳидаи Араб бурда, дар он ҷо бо кори музdnоки арзанда таъмин менамояд. Г, ки аз ниятҳои гаразноку нопоки пасти Ҳ огоҳ набуд, бо пешниҳоди ўрзӣ мешавад. Дар навбати худ, Ҳ ба Г шиносномаи умумишаҳрвандии хориҷӣ ва раводид омода намуда, ҳанӯз 30 майи соли 2010 ўро бо ҳамроҳии худ гирифта бо воситаи фурӯдгоҳи шаҳри Хучанд ба Федератсияи Россия парвоз карданӣ мешаванд, ки Г. дар гумонбари интиқоли маводи нашъадор боздошт менамоянд. Ҳуди Ҳ бошад, ба самти пешгирифтааш парвоз карда меравад. Г бошад, рӯзи оянда, яъне 31 майи соли 2010 ба шаҳри Москвайи Федератсияи Россия парвоз мекунад, ки номбурдaro Ҳ бо ҳамроҳии шиносаш шаҳрванди Ҷумҳурии Озарбойҷон бо номи Рӯзӣ қабул карда номбурдaro дар хонаи Рӯзӣ давоми даҳ шабонарӯз нигоҳ дошта, байдан ба хонаи иҷоравии худ, ки дар шаҳри Дубай воқиф аст, меорад. Инчунин, Ҳ дар хонаи иҷоравии худ Г. нигоҳ дошта, ўро бар хилофи ваъдаҳои худ бо ягон кори музdnок таъмин накарда, баръакс ўро ба танfurӯshӣ ва фоҳишагӣ маҷбур соҳта, ин намуди фаъолияти шаҳвониро ба роҳ монда, аз ҳисоби Г ҳар рӯз аз 700 то 2000 дирҳам маблағи пулӣ ба даст овардааст. Айнан ҳамин кирдорҳояшро давом дода, Ҳ дар давоми ду моҳ 12000 доллари ИМА ба даст оварда, онро барои эҳтиёҷоти худ сарф намудааст. Ҳамин тавр, бо ҳукми суди шаҳри Хучанд, Ҳ бо бандҳои «Г» ва «Ё» қисми 2 моддаи 130¹ КЧ ҶТ гунахгор дониста шуда, ба ў ҷазо дар намуди маҳрум соҳтан аз озодӣ ба муҳлати 8 солу 6 моҳ бо мусодираи молу мулк, бо адои ҷазо дар колонияҳои ислоҳии дорои низомаш умумӣ таъйин карда шуд⁵⁷.

Савдои одамоне, ки дар қисмҳои 1 ва 2 моддаи 130¹ КЧ ҶТ пешбинӣ гардидаанд, дараҷаи ба ҷамъият ҳавғонкиашон вазнин эътироф мешаванд.

Дар қисми 3 моддаи 130¹ КЧ ҶТ 3 ҳолати маҳсусан вазнинкунандай савдои одамон муқаррар гардидаанд, ки тибқи он кир-

⁵⁷ Бойгонии суди шаҳри Хучанд // 2011.

дорхое, ки дар қисмҳои якум ва дуюми ҳамин модда пешбинӣ шудаанд, агар:

а) боиси марги ҷабрдидаи савдои одамон ва ё дигар оқибатҳои вазнин гардида бошад;

б) аз ҷониби гурӯҳи муташаккил содир шуда бошад;

в) дар ҳолати ретсидиви маҳсусан хавфнок содир шуда бошад.

Савдои одамоне, ки дар қисми 3 моддаи 130¹ КҔ ҔТ пешбинӣ гардидаанд, дараҷаи ба ҷамъият хавфнокиашон маҳсусан вазнин эътироф мешаванд.

Бо тағириру иловаҳое, ки 2-юми январи соли 2022 ба КҔ ҔТ ворид гарданд, ба моддаи 130¹ КҔ ҔТ эзоҳи ҳавасмандкунанда дар мазмуни зайл илова гардидааст: «Шахси содирнамудаи кирдорҳои пешбининамудаи қисмҳои якум ё дуюми ҳамин модда, ки ихтиёран ба мақомоти даҳлдор хабар дода, қурбонии савдои одамонро озод карда бошад, ба шарте дар кирдорҳои ўтаркиби ҷинояти дигар мавҷуд набошад, аз ҷавобгарии ҷинояти озод карда мешавад».

Ғайриқонунӣ маҳрум кардан аз озодӣ

Ғариконунӣ маҳрум кардан аз озодӣ ҳамчун ҷиноят дар моддаи 131 КҔ ҔТ пешбинӣ гардида, аз 3 қисм иборат аст.

Объекти бевоситаи ин ҷиноятро муносибатҳи ҷамъиятии бо қонунгузории ҷинояти ҳифзшаванде, ки озодии ҷисмонии шаҳсротаъмин менамояд, ташкил медиҳад.

Дар адабиёти ҳукуқӣ оид ба объекти бевоситаи ғайриқонунӣ маҳрум кардан аз озодӣ ақидаи ягона мавҷуд нест. Ҷунончи баъзе олимон дар асарҳои худ онро ҳамчун «озодии шаҳсият»⁵⁸, «озодии шаҳсӣ»⁵⁹, «озодии интиҳоби ҷой бо иродай худ»⁶⁰, «ҳукуқ ба озодии ҷойивакуни макон» ва «имконияти ивазкуни гашту гузор»⁶¹ қайд намудаанд.

Ба ҳайси объекти иловагии ҷинояти номбурда амнияти ҳаёт ва саломатӣ (банди «в» қисми 2 моддаи 131 КҔ ҔТ), инчунин ҳаёти инсон (банди «в» қисми 3 моддаи 131 КҔ ҔТ) эътироф мешаванд.

⁵⁸ Советское уголовное право. Част. Особенная. Киев., 1968. С. 241.

⁵⁹ Загородинов Н.И. Игнатов А.Н. Преступление против личности. М., 1962. С. 59; Ткаченко Б.И. Преступления против личности: учебное пособие. М., 1981. С. 66.

⁶⁰ Стасис В.В., Бажанов М.И. Преступления против личности в УК УССР и судебной практике. Харьков, 1987. С. 94.

⁶¹ Уголовное право. Особенная часть. М., 1969. С. 186.

Тарафи объективии чинояти мазкур дар ҳаракатхой фаяль бо шакли гайриқонунй маҳрум кардан аз озодӣ, ки ба одамрабоӣ ва ғасби гаравгон алоқаманд намебошад, ифода мейёбад.

Чуноне, ки аз номи модда ва дизпозитсияи он бар меояд, қонунгузор зарур шуморидааст, ки ибораи «Гайриқонуниро» дар меъёри зикршуда мавриди истифода қарор диҳад, чунки на ҳама намуди аз озодӣ маҳрум кардан чиноят маҳсуб мейёбад. Чунончи, ба ҳабс гирифтан шахс ҳамчун гумонбаршуда ё айбдоршаванда дар робита ба баррасӣ намудани парвандай чиноятӣ, манъ намудани ба берун баромадани фарзанд аз доҳили хонаи истиқоматӣ аз та-рафи волидайн бо ҷурми гуноҳ ва гайра.

КЧ ҶТ гайриқонунй маҳрум сохтан аз озодиро дар ҳолати набудани алломатҳои таркиби чинояти одамрабоӣ ва ғасби гарав-гон ҳамчун чиноят эътироф намудааст. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки чинояти номбурда бо чиноятҳои дар боло зикршуда алоқаман-дии зич дорад. Чуноне, ки дар боло зикр намудем, олимони соҳаи ҳуқуқи чиноятӣ одамрабоиро аз рӯйи сохтори кирдори чиноятӣ ба ҷунин марҳилаҳо аз қабили ғасб намудан (рабудан), аз як чой ба ҷойи дигар бурдан (ҷойивакунӣ) ва нигоҳдорӣ намудан (ни-гоҳдошт) ҷудо намудаанд⁶². Дар қиёс ба одамрабоӣ аз се марҳилаи дар боло зикршуда дар гайриқонунй маҳрум сохтан аз озодӣ танҳо ду марҳила яъне ғасб намудан ва нигоҳдорӣ намудан ҷой дорад. Марҳилаи аз як чой ба ҷойи дигар бурдан дар ин чиноят истисно аст. Аз ин бар меояд, ки кирдори гайриқонунй маҳрум сохтан аз озодӣ дар гайриқонунй маҳрум сохтан аз озодӣ ба воситаи ғасб ва нигоҳ доштан ифода мейёбад.

Дар баъзе адабиёти ҳуқуқӣ марҳилаи дуюми одамрабоӣ яъне ғасб намуданро низ дар гайриқонунй маҳрум сохтан аз озодӣ ис-тисно мекунанд ва қайд мекунанд, ки дар фарқият аз одамрабоӣ дар гайриқонунй маҳрум сохтан аз озодӣ ғасб намудан (рабудан) ва аз як чой ба ҷойи дигар бурдан (ҷойивазкунӣ) баъд аз ғасб наму-дан ҷой надорад ва танҳо бар ҳилофи иродai ў дар ҳамон ҷойе, ки бо ихтиёри худ қарор дошт, то он дараҷае нигоҳ дошта мешавад, ки бо иродai худ гаштугузор карда наметавонад⁶³.

Агар, амиқтар ба сохтори гайриқонунй маҳрум сохтан аз озо-дӣ назар афканем, дар бисёр ҳолатҳо ғасб намудан ва нигоҳдорӣ

⁶² Органин Р.Э. Криминологическая теория и практика предупреждения пре-ступлений, связанных с похищением людей: автореф. дис. ... д-ра. наук. М, 2002. С. 22.

⁶³ Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к Уголовному кодексу Турк-менистана. Постатейный / Под.общ. ред. проф. А.В. Смирнова. М., 2013. С. 246.

намудан дар як вақт ба вучуд меоянд ва шахс дар ҳамон чое нигоҳ дошта мешавад, ки дар он چой ғасб шудааст. Дар адабиёти ҳуқуқӣ оид ба дарк намудани ҳаракатҳои шахси гунаҳгор аз тарафи ҷабрдида вобаста ба ғайриқонунӣ маҳрум сохтани ў сухан меравад. Масалан, А.Г. Блажнов қайд мекунад, ки таҳти мағҳуми ғасб намудан дар соҳтори кирдори ҷиноятӣ лаҳзае фаҳмида мешавад, ки аз як тараф ҷабрдида кирдори зиддиҳуқуқии нисбати ў содиршударо ва аз тарафи дигар ҳаракати воқеии шахси гунаҳгорро, ки ба ғайриқонунӣ аз озодӣ маҳрум кардани ў равона гардидааст, дарк намояд. Вобаста ба ин, ғасб аз як тараф муносибати рӯҳии ҷабрдида нисбат ба ҷинояте, ки нисбати ў содир мешавад, аз тарафи дигар ҳаракатҳои берунаи шахси гунаҳгор тавсиф мешавад. Аз рӯйи ду критерияи дар боло зикршуда, ба таври воқеӣ хотима ёфтани ҷинояти мазкур тавсиф мешавад. Масалан, агар шахс кирдори аз озодӣ маҳрум намудани шахси дигарро дар ҳолати дарк накардани он аз тарафи ҷабрдида оғоз намояд, ва баъдан аз кирдори худ даст қашад, кирдорҳои шахс ҳамчун ихтиёри даст қашидан аз ҷиноят баҳо дода мешаванд⁶⁴. Мисол, маҳкам намудани шахс дар бино, дар ҳолати хоб будани ў ва оқибат даст қашидан аз нияти худ ва баргашта қушодани дари он. Дар баробари ин, агар ҷабрдида оид ба ғайриқонунӣ маҳрум сохтан аз озодӣ нисбати худро дар ҳолати муддати қӯтоҳи вақт дарк кунад, дар ин ҳолат таркиби ҷиноят истисно шуда, ҳамчун кирдори камаҳаммият баҳо дода мешавад.

Дар назарияи ҳуқуқи ҷиноятӣ, зери мағҳуми истифодаи зӯроварӣ ҳаракатҳои фаъоли муайянни узвҳои бадан, ки ба ғасб намудан ва нигоҳдорӣ намудани шахс равона шудааст, фаҳмида мешавад. Ба ин дохил мешавад: расонидани зарар ба саломатӣ; бастани завлона (дастбанд); бастан ва қулф намудан дар бино. Чун қоида, ҳангоми зӯроварии ҷисмонӣ бевосита ба бадани ҷабрдида таъсир расонида мешавад. Ба истифодаи зӯроварии ҷисмонӣ ба бадани ҷабрдида ворид намудани воситаҳои мадхушкунанда ё хоболудкунанда бо розигии ҷабрдида ё бо тарзи фиреб низ дохил шуда метавонад. Зӯроварии ҷисмонӣ нисбати ҷабрдида қисми таркибии ғайриқонунӣ маҳрум сохтан аз озодиро дар бар мегирад. Моддаи 131 КҶ ҔТ танҳо расонидани зарар ба сабуқро дар бар мегирад. Расонидани зарари миёна ва вазнин ба саломатӣ ҷавобгариро ба моддаҳои алоҳидай ҷиноятҳо ба муқобили саломатӣ ба вучуд меорад.

Зӯроварии рӯҳӣ дар шакли таҳдид бо суханҳо ё имову ишораи тарсдиҳанда ифода меёбад (таҳдиди шифоҳӣ ва ғайришифоҳӣ).

⁶⁴ Филин М.В. Уголовная ответственность за незаконное лишение свободы: дис. ... канд. юрид наук. Владивосток, 2000. С. 77.

Одатан дар натиҷаи таҳди迪 шифоҳӣ ба ҷабрдида суханҳои тарсдиҳанда барои иҷро накарданӣ талаботи шаҳси гунахгор пешниҳод карда мешавад. Таҳди迪 ғайришифоҳӣ бо ҳаракатҳои гуногуни бадан бо намоиш додани силоҳ ё дигар намуд имову ишораи тарсдиҳанда тавсиф мешавад. Масалан, бо ангушти калон ишора ба гардан, ки буридани гулӯро ифода мекунад.

Розигии худи шаҳс барои дар вақти муайян маҳрум кардани озодии ў таркиби ҷинояти мазкурро истисно мекунад. Лекин, дар муддати вақти оянда ғайриқонунӣ нигоҳ доштани шаҳсе, ки ихтиёран дар он ҷо буд (мисол, коргари мавсимиро баъди тамом шудани муҳлати қарордод), ҳамчун ғайриқонунӣ маҳрум кардан аз озодӣ ҳисобидан лозим аст. Нигоҳ доштани қӯдаки роҳгумзада бидуни иродай ў низ таркиби ин ҷиноятро ташкил медиҳад.

Маҳрум кардан аз озодӣ дар ҳолати мудофиаи зарурӣ ва зарурати ниҳоӣ ва ҳангоми дастгир кардани шаҳсе, ки барои содир кардани кирдори ҷиноятӣ гумонбар аст, таркиби ин ҷиноятро ташкил намедиҳад⁶⁵.

Таҳлили омӯзиши таҷрибаи судӣ нишон медиҳад, ки ҳангоми ғайриқонунӣ маҳрум соҳтан аз озодӣ зӯроварии ҷисмонӣ дар 85% ҳолат ва зӯроварии рӯҳӣ дар 15% ҷой дорад⁶⁶.

Яке аз масъалаҳои муҳим ҳангоми бандбусти кирдорҳои шаҳс бо ғайриқонунӣ маҳрум соҳтан аз озодӣ ин давомнокии муҳлати нигоҳ доштани ҷабрдида мебошад. Гарчанде тибқи КҶ ҶТ давомнокии муҳлати нигоҳдории ҷабрдида ҳангоми таъйини ҷазо ба назар гирифта мешавад, лекин дар қонунгузории як қатор давлатҳои хориҷӣ давомнокии зиёди нигоҳдории ҷабрдида ҷавобгариро бо ин модда вазнин менамояд. Масалан, дар Кодекси ҷиноятии Полша, Германия, Фаронса ва Латвия аз ҳадди поёнтарини муҳлат то як ҳафта ҷавобгариро бо таркиби оддӣ ва аз як ҳафта то ҳадди болотарин ҷавобгариро бо ҳолатҳои вазнинкунанда ба вучуд меорад. Дар Кодекси ҷиноятии Швейцария бошад, зиёда аз 10 рӯз, дар Кодекси ҷиноятии Испания зиёда аз 15 рӯз, дар Кодекси ҷиноятии Югославия зиёда аз 30 рӯз нигоҳ доштани шаҳс ҷавобгариро бо ҳолати вазнинкунанда ба миён меорад.

Барои тавсиф намудани ҷинояти номбурда, омӯхтани дигар аломатҳо аз аҳаммият ҳолӣ нест. Аз диди назари вазъияти содиршавии ҷиноят (ба ақидаи бисёр ҳуқуқшиносон вақт ва ҷойи содиршавии ҷиноят), ҷой он қадар нақши муҳимро доро намебошад. Он

⁶⁵ Тафсир ба КҶ ҶТ // Дар зери таҳрири Шарипов X.X. Душанбе, 2006. С. 276.

⁶⁶ Блажнов А.Г. Незаконное лишение свободы: уголовно-правовой аспект: дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2006. С. 71.

дар бисёр ҳолатҳо чойҳои канораи пӯшида (таххона, хучра, ва хонаҳо) инчунин боми хонаҳо дар бар мегирад. Мухиммият дар ин ҷо ин аст, ки чойи интихобшуда баҳри тарк накардани ҷабрдида мусоид бошад.

Дар доираи таркиби ҷинояти номбурда, ҳамчун ҷинояти давомдор таҳқики он аҳаммияти ҳуқуқии ҷиноятӣ дорад. Дар таҷрибай судӣ муҳлатҳои гуногун аз якчанд дақика то якчанд шабонарӯз воҳӯрда метавонад. Муҳаққики рус А.Г. Блажнов муқаррар намудааст, ки аз ҳама давомнокии паҳншудаи аз озодӣ маҳрум намудан, вобаста ба фосилаи вақт аз 3 соат то 1 шабонарӯз, аз 3 шабонарӯз то 1 ҳафта, аз 1 ҳафта то 1 моҳ ва зиёда аз 1 моҳро дар бар мегирад⁶⁷.

Дар айни замон, аз тарафи қонунгузорӣ ва фикру ақидаҳои олимони соҳа оид ба масъалаи ҳадди поёни маҳрум соҳтан аз озодӣ ҳулоаси ягона пешниҳод нашудааст. Вобаста ба масъалаи мазкур, дар баъзе адабиёти ҳуқуқӣ фикру ақидаҳо ҷой доранд. Аз ҷумла, баъзе олимон муҳлати бениҳоят камтарини аз озодӣ маҳрум намуданро ҷиноят эътироф накарда, ҳамчун кирдори камаҳаммият баҳо додаанд⁶⁸.

Аз рӯйи аломати тарафи субъективии ҷиноят, ҷинояти номбурда бо гуноҳи қасдана дар шакли қасди бевосита содир мешавад. Шахси гунаҳгор дарк мекунад, ки бар ҳилоғи иродай ҷабрдида ўро ба таври ғайриқонунӣ аз озодӣ маҳрум менамояд ва ҳоҳони аз озодӣ маҳрум намудани ўро мебошад.

Ангезai содиршавии ҷинояти мазкур гуногун шуда метавонад ва барои бандубости ҷиноят аҳаммият надоранд. Он метавонад ҳамчун қасосгирӣ, нияти ғаразнок, баромадан аз ҳадди уҳдадориҳои вазифавӣ, рашқ ва ба инҳо монанд бошад.

Субъекти ҷинояти мазкурро шахси воқеии мукаллафе ташкил медиҳад, ки ҳангоми содир намудани ин ҷиноят ба синни шондзахсолагӣ расидааст.

Категорияи ҷинояти ғариконунӣ маҳрум кардан аз озодӣ, ки дар қисми 1 моддаи 131 КҶ ҶТ пешбинӣ гардидааст, начандон вазнин эътироф мешавад.

Дар қисми 2 моддаи 131 КҶ ҶТ ҳафт ҳолати вазнинкунандай ғариконунӣ маҳрум кардан аз озодӣ пешбинӣ гардидааст. Агар он:

а) аз ҷониби турӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ содир шуда бошад;

⁶⁷ Ҳамон ҷо. С. 80.

⁶⁸ Постатейный комментарий к Уголовному кодексу РФ. 1996 г. / Под. ред. А.В. Наумова. М., 1998. С. 86.

б) такроран ё аз чониби шахсе, ки қаблан чинояти пешбининамудаи моддаи 130, 130¹ ва 181 ҳамин Кодексро содир кардааст, чой дошта бошад;

в) ба истифодай усули барои ҳаёт ва саломатӣ хавфнок содир шуда бошад;

г) ба истифодай силоҳ ё предмете, ки ба сифати силоҳ истифода мешавад содир шуда бошад;

д) нисбати шахси баръало ноболиг содир шуда бошад;

е) нисбати зане, ки гунаҳгор баръало аз ҳомиладор будани ўогох буд содир шуда бошад;

ж) нисбати ду ё зиёда шахсон содир шуда бошад.

Категорияи намудҳои гариконунӣ маҳрум кардан аз озодӣ, ки дар қисми 2 моддаи 131 КҶ ҔТ пешбинӣ гардидаанд, дараҷаи миёна эътироф мешавад.

Дар қисми 3 моддаи 131 КҶ ҔТ се ҳолати вазнинкунандай дигари гариконунӣ маҳрум кардан аз озодӣ пешбинӣ гардидааст ва тибқи он, кирдори дар қисмҳои якум ё дуюми моддаи 131 КҶ ҔТ пешбинишуда, агар:

а) аз чониби гурӯҳи муташаккил содир шуда бошад;

б) бо мақсади шаҳвонӣ ё усули дигар истисмор намудани шахси ғайриқонунӣ аз озодӣ маҳрумшуда содир шуда бошад;

в) аз беҳхтиётӣ боиси марги ҷабрдида ё дигар оқибатҳои вазнин гашта бошад.

Категорияи намудҳои гариконунӣ маҳрум кардан аз озодӣ, ки дар қисми 3 моддаи 131 КҶ ҔТ пешбинӣ гардидаанд, дараҷаи вазнин эътироф мешавад.

Ғайриқонунӣ ҷойгир намудан дар шифохонаи бемориҳои рӯҳӣ

Ғайриқонунӣ ҷойгир намудан дар шифохонаи бемориҳои рӯҳӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 133 КҶ ҔТ пешбинӣ гардида, аз 2 қисм иборат мебошад.

Тибқи муқаррароти моддаи 18 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон даҳлнопазирӣ шахсро давлат кафолат додааст.

Ҷавобгарии якҷояи давлат, корфармоён ва шаҳрвандон ҷиҳати нигоҳдорӣ ва таҳқими саломатии инфиродӣ ва ҷамъиятӣ яке аз принсипҳои асосии сиёсати давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ ба ҳисоб меравад.

Тибқи муқаррароти Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 30 майи соли 2017 қабул гардидааст, саломатӣ ин ҳолати беҳбудии пурраи ҷисмонӣ, рӯҳӣ ва иҷтимоӣ, набудани беморӣ ва

нуқсонҳои чисмонӣ мебошад. Аз ин бар меояд, ки саломатии инсон на факат ҳолати чисмонӣ, инчунин ҳолати рӯҳиро низ дар бар мегирад. Мавҷуд будани бемории рӯҳӣ ба тағиরёбии дарк намудани худ, ҷамъият, муҳити ихотакунандагӣ оварда мерасонад ва табобати заруриро талаб мекунад. Расонидани ёрии рӯҳӣ бо як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба танзим дароварда мешавад, ки ин ба-рои риояи қонунияти ҳангоми истифодаи ин ё он ҷораҳои ихтиёри ё маҷбурий нисбат ба шаҳс муҳим мебошад. Яке аз намудҳои ёрии рӯҳӣ, ин ҷойгир кардан дар муассисаи тиббӣ мебошад, ки дар он ҷой ёрии рӯҳӣ дар шароити статсионарӣ (шифохона) дар асоси қонун пешбинишуда, расонида мешавад.

Лекин, ҳолатҳое ба миён меоянд, ки шаҳс ба ин муассиса бо вайрон намудани меъёрҳои қонун ворид карда мешавад. Яке аз во-ситаҳои таъмини ҳимояи шаҳс аз гайриқонунӣ ҷойгир кардан ба муассисаи тиббӣ, ки ёрии рӯҳиро дар шароити статсионарӣ мерасонад, қонунгузории ҷиноятӣ мебошад ва дар сурати гайриқонунӣ дар шифохонаҳои бемориҳои рӯҳӣ ҷойгир намудани шаҳс ҷавобга-рии ҷиноятӣ бо моддаи 133 КҶ ҶТ фаро мерасад.

Сухан дар бораи ҷойгир намудани ҷабрдида дар шифохонаи бемориҳои рӯҳӣ (макон) меравад, ки он бино ё ҳудуди муассисаи тиббии соҳтори тандурустии давлатӣ, маҳаллӣ ё шаҳсӣ, ки иҷозат-нома барои расонидани ёрии рӯҳӣ дорад ва феълан онро амалӣ ме-кунад, фаҳмида мешавад. Агар, ба сифати шифохонаи рӯҳӣ дигар муассиса, ки ба таври қонунӣ ин гуна мавқеъро доро намебошад, таҷҳизонда бошад, гайриқонунӣ ҷойгир кардан шаҳс ҳамчун гай-риқонунӣ маҳрум кардан аз озодӣ ҳисобида мешавад.

Ҷойгир намудан дар шифохонаи беморҳои рӯҳӣ – ин ба таври чисмонӣ ҷойгир намудани шаҳс дар ҳудуди ин гуна муассиса (аз ҷумла маҷбурий) мебошад.

Ба маъни васеъ, дар зери гайриқонунӣ ҷойгир намудан дар шифохонаи бемориҳои рӯҳӣ ҳамон биное фаҳмида мешавад, ки бо вайрон кардан қонунгузорӣ, ки асос ва тартиби ҷойгир намуданро ба ин гуна беморхона бо розигӣ ё бе розигии шаҳс муқаррар ме-кунад, амалӣ шудааст.

Барои бандубаст кардан ин ё он гуна ҷойгир намуданро ба шифохонаи бемориҳои рӯҳӣ ба сифати гайриқонунӣ, пеш аз ҳама қадом асосҳо барои ҷойгир намудан қонунӣ мебошанд муайян кардан лозим. Инҳо як ҷандто мебошанд:

1) Дар шаҳс мавҷуд будани бемории рӯҳӣ ва қарори духтур – равонпизишк дар бораи гузаронидани муоина ё табобат дар шароити шифохона ҳангоми мавҷуд будани розигии ихтиёрии

шахс (нисбат ба ноболиг ҳангоми мавчуд будани розигии намояндаи қонуни ў ё қарори мақомоти парасторӣ ё сарпаастӣ);

2) қарор (таяинот) дар бораи таъйин намудани экспертизай судӣ-рухии статсионарӣ мувофиқи меъёрҳои Кодекси мурофиавии граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд – КМГ ҔТ)⁶⁹ (ҳангоми ошкоро аз экспертиза саркашӣ намудани шахсе, ки дар хусуси гайри қобили амал эътироф гардиданаш парвандагӣ будааст, суд метавонад дар маҷлиси судӣ бо иштироки прокурор ва равонпизишӣ фиристодани шаҳрванд таъйинот барорад – моддаи 288 КМГ ҔТ) ё КМЧ ҔТ (нисбат ба гумонбаршуда ё айборшаванд, ки дар ҳабс нигоҳ дошта намешавад, инчунин қарори суд дар бораи чойгир намудан ба статсионари рӯҳӣ барои гузаронидани ташхис талаб карда мешавад - моддаи 216 КМЧ ҔТ);

3) муқаррар қардани воқеияти бемории рӯҳии шахсе, ки нисбат ба ў дар ҳабс нигоҳ доштан ҳамчун ҷораи пешгирий татбиқ шудааст, дар асоси дарҳости прокурор бо иҷозати суд ба муассисаи маҳсусгардонидашудае, ки барои нигоҳ доштани ҳабсшудагон мувофиқ гардонида шудааст, гузаронида мешавад (моддаи 440 КМЧ ҔТ);

4) Қарори суд дар бораи озод қардани шахс аз ҷавобгарии ҷиноятӣ (ё аз ҷазо) ва нисбати ў татбиқи ҷораҳои маҷбурии дорои ҳусусияти тиббӣ дар шифохонаи бемориҳои рӯҳӣ бо намуди назорати маҳсус. Қарори суд дар бораи тағйир додан ё дароз қардани татбиқи ҷораҳои мазкур мувофиқи моддаҳои 24, 79, 97, 100 КҔ ҔТ ва моддаи 178 Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

5) роҳҳати комиссия оид ба гузоштани шаҳрвандон ба бақайдигирии ҳарбӣ (ё комиссияи даъватӣ) ба ташхиси ҳатмии рӯҳӣ дар доираи ташхиси ҳарбӣ-тиббӣ мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи мудофия”⁷⁰ ва моддаи 29 Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Муқаррарот дар бораи ташхиси ҳарбӣ-тиббӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 03.12.2012 таҳти № 695 тасдик карда шудааст;

6) роҳҳати бюрои маҳсусгардонидаи ташхиси тиббӣ-иҷтимоӣ ба ташхиси рӯҳии шахс бо розигии ў дар доираи ташхиси тиббӣ-

⁶⁹ Кодекси мурофиавии граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2008. № 1 (қисми 1). Мод. 7.

⁷⁰ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи мудофия” // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 1995. № 23-24. Мод. 366.

иҷтимоӣ мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хифзи иҷтимоии маъюбон”⁷¹.

Дар навбати худ, аз нуқтаи назари асосҳои ҷавобгарии ҷиноятӣ, на ҳамаи ҳолатҳои «ғайриқонунӣ» дар шифохона ҷойгир кардан ҳамчун ҷиноят баҳогузорӣ карда мешавад.

Дар як қатор ҳолатҳо дар шифохона «ғайриқонунӣ» ҷойгир кардан метавонад аломатҳои дигар ҷиноятро дар бар гирад ва на бо моддаи 133 КҔ ҔТ, балки бо дигар моддаҳои ин Кодекс бандубаст карда шавад.

Ҕйгир намудани одами рӯҳан носолимро дар шифохонаи беморҳои рӯҳӣ, ҳатто бо вайрон кардани талаботи аз тарафи қонун пешбинишуда, ҷавобгарии ҷиноятиро истисно мекунад.

Агар, шаҳс ба шифохонаи беморҳои рӯҳӣ бе ягон асоси дар боло зикршуда, лекин бо розигии ў ҷойгир шуда бошад, масалан, барои гузаронидани муоинаи маҳсус ё лабораторӣ, барои таъмини парасторӣ ҳангоми бемории ҷисмонӣ ҷойгир шуда бошад, ин вайрон кардани қонун мебошад, лекин ҷавобгарии ҷиноятиро пешбинӣ намекунад, зоро ҳукуқ ва манфиатҳои қонуни ин шахсро, ки дар вакти дилҳоҳ метавонад шифохонаро тарқ кунад, поймол намекунад⁷².

Ғайриқонунӣ дар шифохонаҳои бемориҳои рӯҳӣ ҷойгир намудани шаҳс на факат риоя накардан ба асос ва тартиби ҷойгир намудан ба шифохонаи беморҳои рӯҳӣ, ки аз тарафи қонун муқаррар шудааст, балки вайронкунии ҷиддӣ мебошад. Бо ин амал ба шаҳс, ки ба муоинаи рӯҳӣ, назорат ё табобати статсионарӣ муҳтоҷ намебошад, маҳдуд намудани озодии шаҳсӣ, обрув ё ътибори ў расонида мешавад.

Вайрон кардани тартиби ҷойгир намудани шахсро ба шифохонаи бемориҳои рӯҳӣ, ки ба ин гуна муоина, назорат ё табобат муҳтоҷ мебошад, одатан таркиби ҷинояти зеринро надорад ва шаҳс ба ҷавобгарии интизомӣ ҷалб гардиданаш мумкин аст. Барои иҷро накардан ё бо таври зарурӣ иҷро накардан аз тарафи корманд корфармо ҳақ дорад барои вайрон кардани интизоми меҳнатӣ, яъне бо гуноҳи корманд иҷро нашудан ё ба таври лозима иҷро нашудани уҳдадориҳояш мучозоти зерини интизомиро истифода

⁷¹ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хифзи иҷтимоии маъюбон” // Аҳбори Маслиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2010. № 12 (к.1). Мод. 834.

⁷² Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть / Под ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М.: ИНФРА. М-НОРМА, 1996. С. 67.

намояд: сарзаниш, танбех, аз вазифа озод кардан (моддаи 123 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Объекти чинояти таҳлилшаванд ин озодии шахсӣ ва обрӯю эътибори инсон мебошад.

Аз нуқтаи назари ҳуқуқи чиноятӣ ғайриқонунӣ ҷойгир кардан дар шифохонаи беморҳои рӯҳӣ ҳамчун намуди маҳсуси ғайриқонунӣ маҳрум кардан аз озодӣ мебошад.

Тарафи объективии таркиби чинояти мазкурро чунин ҳаракатҳо ташкил мекунанд:

- гайрииҳтиёри ҷойгир намудани шахси рӯҳан солим ба шифохонаи беморҳои рӯҳӣ бо қарори духтур ё комиссияи духтурон;
- равонпизишкон барои муоина ва табобати ў ё чудо нигоҳдорӣ бо баҳонаи дар асосҳои дар моддаи 185 Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон нишондодашуда, ё дар асосҳои аз тарафи қонунҳои дигар пешбинишуда ё бе онҳо;

- гайрииҳтиёри ҷойгир намудани шахсе, ки ба бемории рӯҳӣ гирифтор мебошад, лекин ҳангоми набудани асосҳо, ки дар моддаи 185 КТ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои қонунгузорӣ нишон дода шудааст;

- гайрииҳтиёри ҷойгир намудани шахс дар шифохонаи беморҳои рӯҳӣ, ки ба бемории рӯҳӣ гирифтор намебошад ё гирифтор мебошад, дар ҳолатҳое, ки аз шахс иҷозатнома барои ҷойгир кардан бо роҳи фиреб, найранг, таҳдид, зӯроварӣ ва гайра гирифта шудааст.

Масалан, фиреб метавонад ба таври зерин ифода ёбад: қасдан ба иштибоҳ даровардан нисбат ба ҳолати рӯҳии ў; муҳтоҷ будани ў ба муоина ё табобати рӯҳӣ; шароити хуби зист. Шахс метавонад ба шуъбаи бемориҳои рӯҳӣ ҳамчун бемори чисмонӣ ҷойгир карда шавад.

Инчунин, таркиби чинояти мазкур боз дар ҳамон ҳолат ҷой дошта метавонад, ки агар розигии ҷабрдида барои ҷойгир кардани ў расман ба қайд гирифта шуда бошад, аммо он мавқеи иродай шахро (намояндаи ўро) ифода накунад, барои он, ки розигӣ бо роҳи зӯроварӣ гирифта шудааст ё аз тарафи намояндаи қонуни ў бо мақсади ғаразнок ё дигар ангезаҳои шахсӣ, ўро дар шифохона ҷойгир карда бошад.

Чинояте, ки бо моддаи 133 КҖ ҶТ пешбинӣ шудааст, метавонад, инчунин дар ҳолатҳои зерин ифода ёбад:

- дар амалҳои маҷбурий ё бо роҳи фиреб дар шифохонаҳои бемориҳои рӯҳӣ ҷойгир намудани шахсе дар ҳолатҳое, ки барои ҷойгир кардан розигии ўро талаб мекунанд;

- қасдан ба эътибор нагирифтани тартиби судӣ дар ҳолати гайриихтиёй ҷойгир намудан дар шифохонаҳои бемориҳои рӯҳӣ;
- ҷойгир намудан бе хulosai комиссиионии духтурон – равонпизишкон ё дар асоси хulosai ташхис ва пешбинии бардуруғ;
- соҳтакорӣ намудани маълумот дар бораи вазъияти руҳии шаҳс, ки ба онҳо минбайд комиссияи духтурон – равонпизишкон ва судя такя мекунанд.

Амалҳои зикр гардида метавонанд ба ҳуччатнигории тиббӣ дидаву дониста доҳил намудани маълумоти бардурӯғ пардапӯш карда шаванд, ки он бандубости иловигоро бо моддаи 323 КҶ ҶТ (соҳтакории хизматӣ) ба миён меорад.

Дар ҳар ҳолат бояд ҷой дошта бошад:

- а) дидаву дониста беасос ҷойгир намудан дар шифохонаи бемориҳои рӯҳӣ;
- б) набудани розигии воқеии шаҳс (намояндаи қонунӣ ў) ё ба таври назаррас вайрон кардани раванди гайриихтиёй ҷойгир намудан дар шифохонаи бемориҳои рӯҳӣ.

Дар ҳолатҳои зерин нигоҳ доштан дар шифохонаи бемориҳои рӯҳӣ, ки ба он ҷо шаҳс бо таври қонунӣ ҷойгир шудааст, метавонад ҳамчун гайриқонунӣ маҳрум кардан аз озодӣ (моддаи 131 КҶ ҶТ) ё сўиистифода аз ваколатҳои мансабӣ (моддаи 314 КҶ ҶТ) бандубаст карда шавад:

а) агар қарори суд, ки ба қувваи қонунӣ даромадаст, дар бораи рад кардани аризаи намояндаи шифохона дар бораи гайриихтиёй ҷойгир кардан (ё дар бораи дароз кардани муҳлати он) бошад;

б) ҳангоми сиҳат шудан ё беҳтар шудани ҳолати руҳии шаҳс, ки дар ин маврид асосҳо барои гайриихтиёй ҷойгир кардан (агар онҳо ҷой дошта бошанд) аз байн мераванд, худи шаҳс бошад барои ҷойгир будан дар шифохона розигӣ надодаст;

в) ба охир расидани муоина ё ташхис.

Зиёда аз шаш моҳ дар шифохонаи бемориҳои рӯҳӣ ҷой додани шаҳси бемор бо мавҷуд будани асос барои гайриихтиёй ҷойгир намудан, лекин бе муроҷиати намояндаи беморхона ба суд дар бораи зиёд кардани муҳлати он метавонад ҷавобгариро барои хунукназарӣ (моддаи 322 КҶ ҶТ) ба вучуд оварад. Бо таҳди迪 беасос нигоҳ доштани шаҳс дар шифохонаи беморҳои рӯҳӣ ҳамчун инкор кардан аз тарафи маъмурияти муассисай беморони рӯҳӣ зарурати баҳогузории комиссиионии даврии ҳолати бемор ба шумор меравад.

Гайриқонунӣ дар шифохонаҳои бемориҳои рӯҳӣ ҷойгир намудани шаҳс метавонад тарафи объективии таркиби дигар ҷиноят бошад. Масалан, дар шифохона ҷойгир намудани шаҳс бо розигии

ӯ, ки ба бемории рӯҳӣ мубтало намебошад, бо мақсади озод карданни ӯ аз ҷавобгарии ҷиноятӣ барои содир намудани ҷинояти маҳсусан вазнин дар шароити муайян ҳамчун пинҳон доштани ҷинояти вазнин ё маҳсусан вазнини пешакӣ ваъданашуда (моддаи 347 КҶ ҶТ) ё ҷавобгарии корманди тиббӣ барои шарикӣ (ёрдамчӣ) дар содир намудани аз тарафи шахс ҷиноят дар намуди пинҳон кардани ҷинояткор пешакӣ ваъда додааст (моддаи 36 КҶ ҶТ).

Ҷавоб додани бемор, ки дар муассисаи бемориҳои рӯҳӣ бо тартиби маҷбурӣ ҷойгир карда шудааст, дар ҳолатҳои зерин гузаронида мешавад:

- бо хулосаи комиссияи духтурон- равонпизишкон ё қарори судя дар ҳолати сиҳат шудан ё беҳтар шудани ҳолати рӯҳии бемор, ки дар ин вазъият табобати статсионарии минбаъдаи ӯ зарур намебошад;

- барои ба итном расонидани муоина ё ташхис, ки барои ба беморхона ҷойгир намудан асос шудааст.

Шахсе, ки ба бемории рӯҳӣ мубтало мебошад, ё намояндаи қонунии ӯ метавонанд, ғайр аз ҳолатҳое, ки аз тарафи қонун муқаррар шудааст, аз табобати пешниҳодшуда даст қашанд. Ба шахсе, ки аз табобат даст қашидааст, бояд оқибатҳои эҳтимолии қатъ кардани табобат фахмонда шаванд. Даст қашидан аз табобат бо нишон додани маълумот дар бораи оқибатҳои эҳтимолӣ дар ҳуҷҷатнигории тиббӣ бо имзои шахс ё намояндаи қонунии ӯ ва духтур – равонпизишк ба қайд гирифта мешавад.

Субъекти ҷинояти мазкур, яъне шахсе, ки ба ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ғайриқонунӣ ҷойгир кардан ба шифохонаи бемориҳои рӯҳӣ қашида мешавад, шахсе мебошад, ки қарорро дар бораи ҷойгир кардан қабул кардааст – духтур, духтур – равонпизишк, сардори шӯъба, аъзоёни комиссия. Ин шахс (шахсон) иҷроқунандай ҷиноят мебошанд.

Ба сифати шарикони (ташкилқунанда, таҳриккунанда ва ёрдамчӣ) метавонад хешу табори бемор, шахси дигар ё мансабдор, ки ба духтур фишор овардааст ё бо ӯ маслиҳати пешакӣ бастааст (моддаи 37 КҶ ҶТ), бошанд.

Судя, ки қарори ғайриқонуниро дар бораи ҷойгир кардан дар беморхона қабул кардааст, барои содир намудани ҷиноят ба муқобили адолати судӣ бо моддаи 349 КҶ ҶТ ба ҷавобгарӣ қашида мешавад.

Дар илми ҳуқуқи ҷиноятӣ муқаррароти ягона оид ба субъекти ҷинояти мазкур ҷой надорад. Як қатор таҳқиқотчиён чунин мешуморанд, ки тибқи он субъекти қисми 1 моддаи 133 КҶ

ЧТ умумй мебошад, яъне шахси воқеи мукаллаф, ки ба синну соли ҷавобгарии ҷиноятӣ қашидан, яъне шонздаҳсолагӣ расидааст. Дигар олимон мешуморанд, ки субъекти ҷинояти таҳлишаванд махсус мебошад. Масалан, пешниҳод карда мешавад, ки бо қисми 1 моддаи 128 Кодекси ҷиноятии Федератсияи Россия (қисми 1 моддаи 133 КҖ ЧТ) танҳо амалҳои субъектони махсус бандубаст карда шавад - духтур- равонпизишк, қормандони муассисаи тиббӣ, ки танҳо вазифаҳои қасбири иҷро мекунанд: муоинаи ҳолати рӯҳии бемор, ташхиси бемор ва ғайра⁷³. Олимони алоҳида ба ин гурӯҳ ҷунин шахсонро ворид мекунанд, ки розигии онҳо барои ҷойгир кардан ба беморхона ҳангоми ғайрихтиёри амалигардонии он зарур аст (хешу табори наздик, намояндагони қонунӣ)⁷⁴. Дар ҳолати қабул ва иҷрои қарор дар бораи ба беморхона ҷойгир кардан аз тарафи шахсони беваколат (ҳамшираи тиббӣ, фелшер) онҳо ҳам ба ҷавобгарии ҷиноятӣ бо қисми 1 моддаи 128 Кодекси ҷиноятии Федератсияи Россия (қисми 1 моддаи 133 КҖ ЧТ) қашида мешаванд⁷⁵.

А.С. Горелик мешуморад, ки қормандони беморхонаи беморҳои рӯҳӣ дар танҳои субъекти ҷинояти мазкур шуда метавонанд. Бандубости ҷинояти мазкур бошад, аз вазифаҳои иҷрокунандай гунахгор вобаста аст. Ҳангоми иҷрои вазифаҳои қасбӣ (муоина, ташхис кардан) ва барои амалҳои ғайриқонунӣ оид ба ҷойгир кардан ба шифохонаи бемориҳои рӯҳӣ ҷавобгарӣ бо қисми 1 моддаи 128 Кодекси ҷиноятии Федератсияи Россия (қисми 1 моддаи 133 КҖ ЧТ) амалӣ мешавад, ҳангоми амалигардонии вази-

⁷³ Авдеев В.А., Авдеева Е.В. Актуальные вопросы квалификации незаконного помещения в психиатрический стационар // Российский следователь. 2013. № 16. С. 20-22; Амосов А.Е. Незаконное лишение свободы в уголовном праве России: виды и характеристика: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2009. 23 с.; Евстифеева Е.В. Проблемы применения уголовной ответственности за незаконную госпитализацию в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2014. № 6. С. 164-167; Иванова Л.В. Субъект незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях: спорные моменты // Юридические исследования. 2016. № 7. С. 7-13.

⁷⁴ Бычков С.Н. К вопросу о субъекте незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2015. № 1. С. 16 – 18.

⁷⁵ Уголовный закон в практике мирового судьи: науч.-практ. пособие / под ред. А.В. Галаховой. М., 2005. С. 114–115.

фаҳои амрдиҳанда бошад (ба сифати сардори шуъба, раиси комиссии тиббӣ, роҳбари муассисаи тиббӣ), барои ғайриқонунӣ ба беморхона ҷойгир кардан бо бо қисми 2 моддаи 128 Кодекси чиноятӣ Федоратсияи Россия (қисми 2 моддаи 133 КҖ ҖТ) ба ҷавобгарӣ қашид мешавад⁷⁶. Мавқеи мазкур бомантиқ мебошад, лекин дар адабиёти дигари ҳуқуқии чиноятӣ мавриди танқид қарор гирифта шудааст.⁷⁷.

Нуқтаи назари А.А. Жинкин ҷолиби дикқат мебошад, ки ў маҳдудкунии ҷавобгарии шахсонро пешниҳод мекунад:

- 1) амалҳое содир намудаанд, ки ба ғайриқонунӣ дар шифохонаи бемориҳои рӯҳӣ ҷойгир намудан, равона шудаанд;
- 2) шахсоне, ки ғайриқонунӣ ба шифохонаи бемориҳои рӯҳӣ ҷабрдидаро ҷойгир намудаанд ва ҳамзамон се намуди таркиби чинояти дидашавандаро ва се намуди субъектони чиноятро ҷудо мекунад:

– якум, шахсоне, ки ба кормандони тиббӣ тааллуқ надоранд (хешу табор, ҳамсояҳо ва ғайра);

– дуюм, кормандони тиббӣ, ки дар раванди ҷойгиркунӣ дар шифохонаи бемориҳои рӯҳӣ иштирок кардаанд (духтури ёрии таъчилии рӯҳӣ, аъзоёни комиссия);

– сеюм, шахсоне, ки барои ғайриқонунӣ ҷойгир кардан шахс дар шифохонаҳои бемориҳои рӯҳӣ мавқеи хизматии ҳудро истифода мебаранд⁷⁸.

Истилоҳи “ғайриқонунӣ ҷойгир кардан дар шифохонаҳои бемориҳои рӯҳӣ” субъекти чиноятро дар таркиби асосии ин чиноят ба сифати маҳсус муйян мекунад, зоро ҷойгир кардан танҳо дар асоси далелҳои маҳсуси ҳуқуқӣ, ки аз тарафи судяҳо ё қасбии маҳсус (духтурон – равонпизишкон) ваколатдор шудааст, амалӣ мешавад.

Масъалаи муйян кардан субъекти чинояти мазкур барои он мураккаб мебошад, ки раванди қабули қарори хотимавӣ дар бораи ҷойгир намудани шахс дар шифохонаи бемориҳои рӯҳӣ тӯл мекашад. Дар қабули ин гуна қарор марҳала ба марҳала як чанд дуҳтурон – равонпизишкон иштирок мекунанд: якум, дуҳтуре, ки роҳҳат

⁷⁶ Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. А.И. Коробеева. Т. 2. СПб., 2008. С. 442.

⁷⁷ Энциклопедия уголовного права. Т. 14. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. СПб., 2010. С. 103.

⁷⁸ Жинкин А.А. Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях (ст. 128 УК РФ): некоторые проблемы квалификации и законодательной регламентации // Теория и практика общественного развития. 2015. № 4. С. 82-85.

барои дар беморхона чойгир карданро ба расмият медарорад (дар ин ҳолат шахс ба беморхона бо ҳамроҳии санитар ҳозир карда мешавад), ё духтури ёрии таъчилии рӯҳӣ ҳангоми даъвати фаврӣ; дуюм, духтури қабулгоҳи беморон (духтури навбатдор), ки шахсро пурсиш мекунад ва таърихи бемориро ба расмият медарорад; сеюм, духтури табобаткунанда, ки беморро дар соатҳои аввал дар беморхона аз назар мегузаронад ва табобатро таъйин мекунад; чорум, шахсе, ки ба шифохонаи бемориҳои рӯҳӣ қабул гардидааст, дар давоми 72 соат бояд аз ҷониби аъзоёни комиссияи духтурон – равонпизишкон мавриди муоинаи ҳатмӣ қарор дода шавад. Маҳз комиссияи духтурон – равонпизишкон мувофиқи моддаи 187 Кодекси тандурусии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дар бораи асоснокии ба беморхона чойгир карданро қабул мекунанд. Дар ҳолате, ки ба беморхона чойгир кардан беасос дониста шавад, шахс дарҳол аз беморхона хориҷ қарда мешавад. Саҳми худро инчунин намояндаи беморхона мегузорад, ки ў бояд ба суд дар бораи гайриқонунӣ чойгир кардани шахс ариза нависад, агар бо ҳулосаи комиссия ин гуна чойгир кардан дар беморхона асоснок шуда бошад.

Ба ақидаи аксарияти ҳуқуқшиносон, таркиби ҷинояти мазкур аз лаҳзаи чойгир кардани шахс дар беморхона новобаста аз муҳлати ҳозир будани ҷабрдида дар он ҷой (худи қонун мағҳуми “чойгир шудан”-ро намедиҳад) ба охир расида ҳисобида мешавад, мувофиқатан аъзоёни комиссия (ба он нигоҳ накарда ки онҳо дар феҳристи духтурон – равонпизишкон, ки барои қабул кардани қарор ҳуқуқ доранд, дар охир меистанд) субъектони ҷинояти мазкур шуда наметавонанд, ҳатто дар ҳолати мавҷуд будани рафтори манғӣ аз тарафи онҳо. Дар ин ҳолат, духтури қабулгоҳи беморон (духтури навбатдор) ғунаҳгор мешавад. Барои он ки ў дар муҳлати кӯтоҳ бояд бехато ҳолати рӯҳии ин шахсро ташхис қарда, рафтори ояндаи ўро пешгӯй қунад. Одатан, дар ҳолатҳои мазкур духтури қабулгоҳи беморон ба фикри ҳамкасбон бовар мекунад – ба духтуре, ки барои чойгир кардан дар беморхона роҳҳат омода кардааст; ба духтури ёрии таъчилии рӯҳӣ, ки ҳангоми ҳозир шудан бо даъвати таъчили имконияти баҳогузории рафтори шахсро дошт. Духтури қабулгоҳи беморон, одатан, “аз рӯйи ангезаҳои нек” шахсро дар беморхона “то рӯзи дигар”, воқеан бошад ба ҳулосаи аъзоёни комиссия умединор шуда, ба 72 соат ҷой мекунад. Ҳамин тарик, қарори духтури қабулгоҳи беморон дар бисёр ҳолатҳо пешакӣ муайян шудааст.

Дар ҳақиқат, оғоз кардани парвандаи ҷиноятӣ аз рӯйи ҳодисаи гайриқонунӣ чойгир кардани шахс дар шифохонаи бемо-

рихи рӯҳӣ, ки ба ў баъди 72 соат ҷавоб додаанд, амалан ғайриимкон аст. Ин дар он ҳолат, ки шаҳс, баръало ба ғайрииҳтиёрий ҷойгир кардан дар беморхона муҳтоҷ нест, дар ҷашми ҳамсаъҳо бе либос ва ашёҳои шаҳсӣ аз хона бароварда мешавад, ўро мебанданд ва дигар ҷораҳои ҷисмониро истифода мебаранд, воситаҳои “оромкунанд” ворид мекунанд. Ўаз имконияти даъват кардани намояндаи худ маҳрум карда мешавад. Воқеан, ин шаҳс ба се шабонарӯз бе иҷозатномаи судя аз озодӣ маҳрум карда мешавад, ба “табобати” тиббӣ ва монеъаҳои гуногун дучор мешавад. Обрӯйи худро нигоҳ доштан баъди ҷавоб додан аз беморхона ба ин шаҳс хеле душвор мебошад.

Нуқтаи назари он ҳуқуқшиносон асоснок мебошад, ки ба ақидаи онҳо ба сифати субъекти ҷинояти мазкур шаҳсони зерин баромад мекунанд: духтур – равонпизишӣ, ки аъзои комиссияи қабулкунанда мебошад; духтури табобаткунанда ё духтур – равонпизишӣ дигар, ки қарори ғайриқонуниро омода кардааст ё бо ин мақсад дар таърихи беморӣ соҳтакорӣ кардааст⁷⁹.

Тарафи субъективии ғайриқонунӣ ҷойгир намудан дар шифоҳонаҳои бемориҳои рӯҳиро гуноҳ дар шакли қасд ташкил медиҳад. Ба ақидаи аксарияти ҳуқуқшиносон, ин ҷиноят бо қасди бевосита содир карда мешавад. Ин маънии онро дорад, ки гунахгор дарк мекунад, ки ғайриқонунӣ дар ин беморхона шаҳси рӯҳан солимро бидуни иродай ў ҷойгир мекунад ё ба беморхона шаҳсеро бе асоси қонунӣ ҷойгир мекунад, ки бо бемории рӯҳӣ мубтало мебошад ва ҳоҳони содир намудани ин амал мебошад.

Ангеза ва мақсадҳои ғайриқонунӣ ҷойгир кардани шаҳс дар беморхонаи бемориҳои рӯҳӣ гуногун мебошанд: манфиат, мансабпарастӣ; нияти бадном кардани ҷабрдида; аз имконияти иштирок кардан дар корҳои хизматӣ ё ҷамъиятӣ, тарбияи кӯдак маҳрум кардани ҷабрдида; ҳоҳиши озод шудан аз зарурати нигоҳбунии хонагии хешу табори қӯҳансол, ҳоҳиши дар оянда сабук кардани раванди эътирофи ў ҳамчун ношоям, аз худ карданни манзили зист, истифода бурдани моликияти ҷабрдида, инчунин манфиати шаҳсӣ ё ғурӯҳи дигар ва ғайра.

Бояд қайд кард, ки на ҳама вакът мақсади ҷойгир кардан ба беморхонаи бемориҳои рӯҳӣ дар ҳуҷҷатҳои расмӣ дуруст ба расмият дароварда мешаванд. Дар натиҷаи он, нияти воқеие, ки ҳангоми амалигардонии ин гуна ҷойгир кардан таъқиб карда мешавад, ошкор мегардад.

⁷⁹ Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А.В. Наумов. М.: Юристъ, 1996. С. 338.

Дар моддаи 133 КЧ ҶТ ангеза ва мақсади амалҳои гайриқонунӣ нишон дода нашудааст ва барои ҳамин ҳангоми бандубости кирдор таъсири худро намерасонад, лекин хусусияти онҳо, ба фикри мо, бояд аз тарафи суд ҳангоми муайян кардани чораҳои ҷазо ба гунаҳгор ба назар гирифта шаванд.

Категорияи ҷинояти мазкур, ки дар қисми 1 моддаи 133 КЧ ҶТ пешбинӣ гардидааст, дараҷаи миёна мебошад: бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз як то панҷ сол ҷазо дода мешавад.

Дар қисми 2 моддаи 133 КЧ ҶТ се ҳолати вазнинкунандай ҷавобгарии ҷинояти барои гайриқонунӣ ҷойгир намудан дар шифоҳонаҳои бемориҳои рӯҳӣ муқаррар гардидаанд, ки агар:

- а) бо гарази шахсӣ содир шуда бошад;
- б) аз ҷониби шахс бо истифодаи мақоми хизматӣ содир шуда бошад;
- в) аз беэҳтиётӣ боиси марги ҷабрдида гардидааст ё боиси дигар оқибатҳои вазнин гашта бошад.

Бо гарази шахсӣ содир намудани гайриқонунӣ ҷойгир намудан дар шифоҳонаҳои бемориҳои рӯҳӣ ҳамчун ҳолати вазнинкунандай ҷавобгарӣ дар банди “а” қисми 2 моддаи 133 КЧ ҶТ муқаррар гардидааст. Таркиби ҷинояти мазкур дар он ҳолат ҷой дорад, ки агар шахс шахси дигарро барои ба даст овардани манфиати моддӣ ё дигар манфиатҳо ё бо нияти ҳалос шудан аз сарфаи моддӣ гайриқонунӣ дар шифоҳонаҳои бемориҳои рӯҳӣ ҷойгир намуда бошад.

Агар, гайриқонунӣ ҷойгир намудан дар шифоҳонаҳои бемориҳои рӯҳӣ аз ҷониби шахс бо истифодаи мақоми хизматӣ содир шуда бошад, пас кирдори ў ҳамчун ҳолати вазнинкунандай ҷавобгарӣ бо банди “б” қисми 2 моддаи 133 КЧ ҶТ бандубаст карда мешавад.

Ҳамчун шахсе, ки “мавқеи хизматии худро истифода мебарад”, яъне ба ў ваколатҳои ташкилӣ-фармондихӣ дода шудааст ва ваколатҳои худро бар зидди манфиатҳои хизматӣ истифода мебарад, метавонад, сардуҳтури беморҳона, яке аз роҳбарони беморҳона ё мудири шуъба, шахси болоистода дар макомоти тандурустӣ ё шахси дигар шавад, ки ў бо дарназардошти мавқеи хизматии худ метавонад ба қабули қарор дар бораи гайриқонунӣ ҷойгир кардан ҷабрдида дар шифоҳоони беморони рӯҳӣ таъсир расонад.

Дар банди “в” қисми 2 моддаи 133 КЧ ҶТ гайриқонунӣ ҷойгир намудан дар шифоҳонаҳои бемориҳои рӯҳӣ ҳамчун ҳолати вазнинкунандай ҷавобгарии ҷинояти муқаррар намудааст, ки агар он аз беэҳтиётӣ боиси марги ҷабрдида гардидааст ё боиси дигар оқибатҳои вазнин гашта бошад.

Марги ҷабрдида метавонад, дар натиҷаи расонидан ба ӯ ҷароҳати ҷисмонӣ ҳангоми ором кардани муқобилияти ӯ, пешгирии кӯшиши гурехтан, нодуруст ё аз меъёр зиёд истифода бурдани “ҷораҳои ҷисмонӣ барои ором кардан”, ва ё муайянкунии нодурусти воситаҳои табобатӣ. Аз ҷумла, марг метавонад дар натиҷаи ворид кардани дору бе санчиши он, ҳамлаи бемори рӯҳии дигар, ки дар натиҷаи бедиққатии кормандони тиббӣ бо шахси гайриқонунӣ ҷойгир шуда дар як ҳӯҷра хобонида шудааст, ба миён ояд⁸⁰.

Ба оқибатҳои вазнини дигар, расонидани зарари вазнин ё зарари миёна ба саломатии ҷабрдида, дохил шуда метавонанд. Муаллифони алоҳида ба оқибатҳои вазнини дигар, инчунин дуру дароз дар беморхона ҷойгир буданро мансуб медонанд. Дар зери оқибатҳои вазнини дигар, инчунин расонидани зарари қалони молу мулкӣ ё зарари маънавӣ (масалан, гум шудани обрӯйи корӣ) фаҳмида мешавад. Масъаларо дар бораи он, ки оқибатҳои вазнин мебошанд ё не, дар ҳар як ҳолати мушаххас суд ҳал мекунад⁸¹.

Агар, ҳуди гайриқонунӣ ҷойгир кардан дар беморхонаи беморҳои рӯҳӣ, ҳамчун қасдона содиршуда хисобида шавад, пас оқибат дар намуди марг ё дигар оқибатҳои вазнин қасди гунахгорро дар бар намегиранд ва маҳз дар ин сурат ҷавобгарӣ бо банди “в” кисми 2 моддаи 133 КҶ ҔТ фаро мерасад. Дар акси ҳол, кирдори шахс ҳамчун маҷмӯи чиноят бо моддаи 133 ва моддаи даҳлдори (104, 110 ва гайра) КҶ ҔТ бандубаст карда мешавад.

Расидани оқибатҳои вазнин бояд бо гайриқонунӣ ҷойгир намудани шахси зерин дар беморхонаи беморҳои рӯҳӣ алоқаманд бошад.

Категорияи чинояти мазкур, ки дар кисми 2 моддаи 133 КҶ ҔТ пешбинӣ гардидааст, вазнин мебошад: бо маҳрум соҳтан аз озодӣ ба муҳлати аз панҷ то ҳашт сол ва маҳрум соҳтан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаъолияти муайян ба муҳлати то се сол ҷазо дода мешавад.

Маҷбуркунӣ

Маҷбуркунӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 134 КҶ ҔТ пешбинӣ шуда, аз як қисм иборат аст.

⁸⁰ Комментарий к УК РФ с постатейными материалами судебной практикой / под общ. ред. С.И. Никулина. М., 2000. С. 359.

⁸¹ Хмельницкий Б.Г. Уголовная ответственность при незаконном помещении человека в психиатрический стационар // Вестник психотерапии. 2006. № 16. С. 154-158.

Объекти бевоситай ин чиноятро муносибатҳои чамъияти бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшавандае, ки озодии чисмонии шахсротаъмин менамояд, ташкил медиҳад.

Тарафи объективии чинояти номбурда дар ҳаракатҳои фаъол бо шакли маҷбур намудани шахс барои иҷро кардан ё иҷро накардани ягон ҳаракат, ки бо таҳди迪 истифодаи зӯроварӣ нисбати ў ё нисбати дигар шахсони ба ў наздик, несту нобуд ё вайрон кардани молу мулки онҳо, паҳн кардани маълумоти тухматангез ё ифшо намудани дигар маълумоте, ки онҳо онро ниҳон доштан меҳоҳанд ва ё бо роҳи таҳди迪 поймол намудани ҳукуқ, озодӣ ва мафиатҳои қонунии ин шахсон, бидуни алломатҳои чиноятҳои нисбатан вазнин, ифода мебад.

Чихеле, ки аз дизпозитсияи моддаи мазкур бар меояд, ин чиноят аз ҳаракатҳои гуногун иборат аст.

Маҷбур намудани шахс барои иҷро кардани ягон ҳаракат, ҳаракати якуми дар ин модда пешбинишуда буда, чунин маънно дорад, ки шахси гунахгор ҷабрдидидаро бо тарзҳои гуногуни дар дизпозитсияи моддаи мазкур пешбинишуда барои ба амал баровардани ягон ҳаракати аҳаммияти ҳукуқидошта, равона мекунад. Ҳамин тавр, И 10 октябри соли 2008 бо ҳамроҳии Ҳ маҳсулотҳои хушкмевагиҳои ҳамқишилоқҳояшон, аз ҷумла Э – ро бо воситай вагонқатора аз истгоҳи роҳи оҳани Исфара ба истгоҳи роҳи оҳани «Локоти» шаҳри Рубтсовски Федератсияи Россия бо мақсади ба фурӯш баровардан, ирсол кард. Пас аз рафта расидани вагонқтора, таърихи 5 ноября соли 2008 ба ў аз шаҳри Рубтсовски Федератсияи Россия хешовандаш F, ки қабулкунандай вагонқатораи мазкур ва намояндаи ў дар он ҷой мебошад, тарики тарики телефонии мобилий ҳабар мерасонад, ки аз доҳили вагонқатораи омада расида кормандони мақомоти ҳифзи ҳукуқи Рубтсовски Федератсияи Россия дар вақти азназаргузоронии қуттиҳои дар доҳилашон олуболу мавҷудбудаи ба Э тааллуқдошта воситай нашъадори навъи «герой» дарёфт карда шудааст. Вале, худи Э барои қабул кардани маҳсулотҳояш ҳозир нагардида, ҳамчун гумонбар Б, ки вагонқатора ба номи ў ҳуҷҷатгузорӣ карда шуда буд, дастгири карда шудааст. Сипас, кормандони ҳифзи ҳукуқи Федератсияи Россия талаб намудаанд, то ки соҳиби қуттиҳои аз доҳилашон воситаҳои нашъадор дарёфткардашуда ҳозир нагардад, маҳсулотҳои дар вагонқатора мавҷудбуدارо ба соҳибаш бар намегардонанд ва борқабулкунанда Б. ҷавоб намедиҳанд. Ҳамчунин, дар ин вақт худи Б ба рафиқонаш Р ва Ю занг зада ҳоҳиш менамояд, ки ба шаҳри Исфара рафта, бо ҳамроҳии И ва Ҳ соҳиби қуттиҳои мевагиҳо Э., ки аз қуттиҳояш

маводи нашъаовари навъи «героин» дарёфт шудааст, ба шахри Рубтсовски Федератсияи Россия равон намоянд. Бо ин мақсад Р ба И занг зада хабар мерасонад, ки бо зудӣ Э. дарёфт намуда, ба шахри Рубтсовск фиристонад. Ҳамон рӯз тахминан соати 19:00 X ба манзили истиқоматии Э рафта, ба падарааш хабар мерасонад, ки аз дохили маҳсулотҳои ирсолнамудаи фарзандаш Э воситаи нашъадори навъи «героин» дарёфт карда шудааст ва рафтани фарзандаш ба Рубтсови Федератсияи Россия ҳатмист. Падари Э ба X мегӯяд, ки ман оид ба фаъолияти тичоратии писарам хабаре надорам. Сипас X, падари Э. ба воситаи автомашинаи шахсиаш ба маркази шахри Исфара ба назди И меорад. Дар ҳамин вакт Р бо ҳамроҳии рафиқаш Ю омада мебинанд, ки И падари Э. бо мақсади дарёфт намудани писарааш лату қӯб карда истодааст. Падари Э зикр менамояд, ки писарааш 04 октябри соли 2008 ба Федератсияи Россия рафтааст. Сипас онҳо маслиҳат мекунанд, ки барои аз Рубтсовски Федератсияи Россия дарёфт намудани Э, падараашро ба он чой равон созанд. Барои амалӣ намудани ин қасди чиноятии худ, X ва И таърихи 06 ноябри соли 2008 тахминан соати 02:00 даҳлопазирӣ манзилро поймол намуда, бар хилоғи хоҳиши соҳибхона хонаи истиқоматии падари Э гайриқонунӣ ворид гардида кофтуков намуда щиносномаашро гирифта, ўро маҷбуран ба автомашинаи худ савор намуда, тахминан соати 04:30 ба фурӯдгоҳи байналмилалии шахри Хучанд ҳозир мегарданд. Дар он чой Ю ва R щиносномаи X ва падари Э. гирифта, барои гуселонидани онҳо ба самти «Хучанд – Новосибирск» чипта харидорӣ менамоянд, ки баъди гузаштани қайди назорати сарҳадот дар фурӯдгоҳи байналмилалии шахри Хучанд падари Э ва X аз ҷониби кормандони ШВҚД дар нақлиёти Вилояти Суғд дастгир карда мешаванд. Бо ҳукми суди ноҳияи Бобоҷон Гафуров И ва X бо моддаи 134 ва банди «а» қисми 2 моддаи 147 КҶ ҶТ, инчунин Ю ва R бо моддаи 134 КҶ ҶТ гунаҳгор дониста шудаанд⁸².

Маҷбур намудани шаҳс барои иҷро накарданӣ ягон ҳаракат чунин маъно дорад, ки шаҳси гунаҳгор ҷабрдишаро бо тарзҳои гуногуни фишор дар ҳолате қарор медиҳад, ки ў ҳаракатеро, ки бояд иҷро мекард, барои даст кашидан аз иҷрои он, равона мекунад.

Дар зери мағҳуми бо таҳдиidi истифодаи зӯроварӣ маҷbur намудани шаҳс барои иҷро кардан ё накарданӣ ягон ҳаракат ҳама гуна ҳаракатҳои шаҳси гунаҳгор, ки ба ҷабрдида таъсири рӯҳӣ мерасонанд, фаҳмида мешавад. Масалан, бо корд ё силоҳи оташфи-

⁸² Бойгонии суди ноҳияи Бобоҷон гафурови Вилояти Суғд // 2008.

шон тарсонидани ҷабрдида ва барои ичрои коре маҷбур намудан. Вокей будани таҳдид дар ин ҷо ҳатмӣ мебошад.

Бояд тазаккур дод, ки таҳдид на танҳо бевосита ба худи ҷабрдида равона мегардад, балки нисбати шахсони ба ў наздик низ равона шуданаш мумкин аст. Ҷабрдида барои химояи шахсони ба ў наздик ва пешгирии оқибатҳои вазнин аз қабили зарар ба саломатӣ ва оқибати марг дар зери фишори рӯҳӣ қарор гирифта, маҷбур мешавад, ки амалеро ба манфиати гунаҳгор ё шахси сеом ичро намояд.

Дар адабиёти ҳукуқии ватанӣ таҳдид дар ҷинояти мазкур ҷунин шарҳ дода шудааст: «таҳдиди истифодаи зӯроварӣ ин таҳдиди ба амал баровардани таъсири ҷисмонӣ ба ҷабрдида ё ашхоси ба ў наздик мебошад, ки мумкин аст бо таҳдиди куштан ё расонидани дараҷаҳои гуногуни зарар ба саломатӣ алоқаманд бошанд»⁸³.

Бояд қайд намуд, ки доираи шахсони ба ҷабрдида наздик нисбати доираи ҳешовандони наздик ҷасеътар мебошад, чунки шахсони наздик ҳам ҳешовандони наздик ва ҳам дигар шахсоне, ки тақдирӣ онҳо барои ҷабрдида аҳаммият дорад, дар назар дошта мешавад. Аз қабили дӯсти наздик, дугона ё рафиқи наздик, ҳамзист ва ғайра.

Таҳдиди несту нобуд ё вайрон қардани молу мулки ҷабрдида ё ашхоси ба ў наздик ҳама гуна ҳаракате фаҳмида мешавад, ки ба тарсонидани ҷабрдида ҷиҳати пурра ё қисман аз байн бурдани молу мулки ў ё шахсони наздики ў равона мегардад.

Дар зери мағҳуми несту нобуд қардани молу мулк ҷунин кирдорҳое фаҳмида мешаванд, ки дар натиҷаи он молу мулк пурра ба ҳолати корношоямӣ расонида шуда, он тамоман аҳаммияти ҳочагӣ ва арзиши иқтисодии ҳудро гум мекунанд ва аз рӯйи таъйиноташ истифода бурдани онҳо номумкин мегардад.

Дар зери мағҳуми вайрон қардани молу мулк кирдорҳое фаҳмида мешаванд, ки дар натиҷаи содир гардидани онҳо, молу мулк қисман корношоям гардида, бе барқарор ё таъмир қардани он, молу мулкро мувофиқи таъйиноташ истифода бурдан имкон-напазир мегардад.

Агар ба воситаи таҳдиди несту нобуд ё вайрон қардани молу мулки ҷабрдида шахси гунаҳгор барои амалий намудани ҳаракати ҳуд ноил нашавад ва молу мулкро пурра ё қисман несту нобуд ё вайрон намояд, кирдорҳои ў ҳамчун маҷмӯи ҷиноят, яъне маҷбуруни ӯ ва қасдан несту нобуд ё вайрон қардани молу мулки ғайр банд.

⁸³ Тафсир ба КҶ ҶТ // Дар зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе, 2006. С. 281.

дубаст карда мешаванд, чунки дар чинояи мазкур танҳо дар бораи «таҳди» сухан меравад.

Дигар харакате, ки дар чинояти мазкур пешбинӣ шудааст, ин мачбур намудани шахс барои ичро кардан ё накардани ягон харатат бо таҳди паҳн кардани маълумоти тухматангез мебошад.

Маълумоти тухматангез чунин маълумоти бардуруғи бофташуdae мебошад, ки ба ҳолати ҳақиқӣ мутобиқат намекунад ва нисбати ҷабрдида равона мегардад. Маъмулан гунахгор маълумотеро пешакӣ таҳрезӣ мекунад, ки он пастзанандай обрӯ ва эътибори шахс бошад ва ҳамчун фишор истифода бурда шавад. Фишор дар шакли таҳдиши ба таври оммавӣ паҳн кардани чунин маълумот дар байни одамон, дар сурати қонеъ накардани талаботи чинояткор зохир мегардад. Ҳусусияти хоси маълумоти тухматангез дар он аст, ки он бояд ҳатман бардуруғ бошад ва доғдоркунандай шаъну шарафи инсон бошад.

Дар ин чиноят дар баробари таҳдиши паҳн кардани маълумоти тухматангез, таҳдиши паҳн намудани дигар маълумоте, ки ҷабрдида онро ниҳон доштан меҳоҳад, низ ҷой дорад.

Гарчанде қонунгузор ибораи шантажро (иръоб) дар ин ҷо истифода набурдааст, лекин мантиқан ин ҳаракатҳоро ҳамчун шантаж (иръоб) баҳо додан дуруст мебошад. Агар ба дида мӯқоисавӣ назар афканем, дар Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҷрибаи судӣ доир ба парвандахои марбут ба чиноятҳо ба муқобили озодии ҷинсӣ ё даҳлнопазирии ҷинсӣ» иръоб (шантаж) ҳамчун «таҳдиши хабар додани маълумоте, ки шахсро бадном мекунанд» шарҳ дода шудааст⁸⁴.

Аз гуфтаҳои дар боло зикршуда бар меояд, ки шахси гунахгор ҷабрдидаро бо таҳдиши паҳн намудани маълумоте, ки ҷабрдида онро ниҳон доштан меҳоҳад ё маълумоте, ки шахсро бадном мекунанд, барои ичро кардан ё накардани ягон ҳаракат мачбур менамояд.

Фарқи таҳдиши паҳн кардани маълумоти тухматангез аз таҳдиши паҳн намудани дигар маълумоте, ки ҷабрдида онро ниҳон доштан меҳоҳад, дар он аст, ки дар якумин ҳама вақт маълумот бояд ҳусусияти дурӯғомез ва бофташударо доро буда, ба ҳолати воқеӣ мувоғиқ нест, аммо дар таҳдиши паҳн намудани дигар

⁸⁴ Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҷriбаи судӣ доир ба парвандahои марбут ба чinoятҳо ба muқobili oзodii ҷinсi ё daҳlnopaziri ҷinсi» № 4. az 25.06.2004. Банди 21 // Мачмуъи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 48.

маълумоте, ки ҷабрдида онро ниҳон доштан меҳоҳад, дурӯғ будани маълумот ҷой дошта наметавонад.

Дигар ҳаракате, ки шахсро, барои ичро кардан ё накардани ягон ҳаракат маҷбур менамояд, ин бо роҳи таҳди迪 поймол намудани хуқуқ, озодӣ ва мафиатҳои қонунии ин шахсон мебошад.

Дар зери мафхуми хуқуқ, озодӣ ва манфиатҳои қонунии шахс, он хуқуку озодиҳо дар назар дошта шудааст, ки аз тарафи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии хуқуқӣ кафолат дода шудаанд. Дар ҳаракати дар боло зикршуда шахси гунахгор ҷабрдидаро барои ба амал баровардани (набаровардани) амали муайян бо роҳи фишори рӯҳӣ бо шакли тарсонидани он ки ба манфиатҳои қонунии ў таъсир мерасонад, маҷбур менамояд.

Чуноне, ки аз дизпозитсияи моддаи мазкур бар меояд, ҳаракатҳои шахси гунахгор танҳо дар ҳолате бо ин модда бандубаст карда мешаванд, ки аломатҳои чиноятҳои нисбатан вазнин истинос бошанд.

Чунончи, муқаррароти моддаи 134 Кодекси чиноятӣ он ҳаракатҳоеро муайян намудааст, ки дар дигар чиноятҳо низ ҷой доранд.

Масалан, таҳди迪 истифодай зӯроварӣ нисбати ҷабрдида ё нисбати ашҳоси ба ў наздик дар дигар чиноятҳо аз қабилироҳзаний, тамаъҷӯй ва гайра ҷой дорад, аммо таҳди迪 истифодай зӯроварӣ дар ин чиноятҳо барои тасарруфи молу мулк равона мегардад. Ҳамчунин чунин ҳаракати таҳди迪 несту нобуд ё вайрон кардани молу мулк ва таҳди迪 ифшо намудани дигар маълумоте, ки ҷабрдида онҳоро ниҳон доштан меҳоҳад, (шантаж) дар дигар чиноятҳо аз қабили маҷбур намудан ба ҳаракати дорои хусусияти шаҳвонӣ (м. 140 КҔ ҔТ), ба фоҳишагӣ ҷалб намудан (м. 238 КҔ ҔТ), тамаъҷӯй (м. 250 КҔ ҔТ) ришвадиҳӣ ё маҷбур кардан барои додани баёноти бардуруғ, хulosai бардуруғ ё тарҷумаи нодуруст (м. 353 КҔ ҔТ) ҷой дорад. Агар дар чинояти ба фоҳишагӣ ҷалб намудан шахсро бо ин роҳ ба фоҳишагӣ ҷалб намояд, пас дар чинояти маҷбур намудан ба ҳаракати дорои хусусияти шаҳвонӣ ба алоқаи чинсӣ, бачабозӣ, чимои зан бо зан ё анҷом додани дигар ҳаракати дорои хусусияти шаҳвонӣ маҷбур менамояд. Инчунин агар дар чинояти тамаъҷӯй шахси гунахгор бо таҳди迪 ифшии маълумоти беобрӯкунанда (бадномкунанда) нисбати ҷабрдида ё наздикони ў ва бо таҳди迪 несту нобуд, вайрон кардани молу мулки гайр молу мулкро тасарруф намояд, пас дар чинояти ришвадиҳӣ ё маҷbur кардан барои додани баёноти бардуруғ, хulosai бардуруғ ё тарҷумаи нодуруст

бошад, шоҳид ва ҷабрдидаро барои додани нишондоди барду-рӯғ, коршиносро барои пешниҳоди хулосаи барду-рӯғ ва тарҷумонро ҷиҳати нодуруст тарҷума кардан, маҷбур менамояд. Аз гуфтаҳои дар боло зикршуда чунин хулоса баровардан зарур аст, ки дар ҳолати ҷой надоштани ҳаракатҳои дар боло зикршуда яъне мавҷуд набудани ҷиноятҳои нисбатан вазнин кирдо-рҳои шаҳс бо моддаи 134 КҶ яъне маҷбуркунӣ бандубаст карда мешаванд.

Ҳангоми баррасӣ намудани чунин парвандаҳои ҷиноятӣ бояд таркиби ҷинояти мазкурро аз таркиби ҷинояти бо моддаи 267 КҶ ҶТ пешбинишуда фарқ кард. Агар маҷбуркунӣ оид ба амал баровардани ягон ҳаракатҳо дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ ҷой дошта бошад, он гоҳ чунин кирдори содиршуда таркиби моддаи 267 КҶ ҶТ ташкил медиҳад. Мисол, бастани шартномаи ҳариду фурӯш, пудрат, ичора ва г. Маҷбуркуние, ки дар моддаи 134 КҶ ҶТ пешбинӣ шудааст, ин чунин таъсирирасонӣ ба ироваи ҷабрдида мебошад, ки барои иҷро намудани ҳаракатҳои (ё иҷро на намудани ягон ҳаракатҳо) хусусияти иқтисодӣ надошта, равона карда шудаанд. Мисол, маҷбур намудани муаллим барои ба донишҷӯ гузоштани баҳои қаноат-баҳш, маҷбур намудани духтур барои додани варақаи корно-шоямий ва гайра⁸⁵.

Аз рӯйи конструксия таркиби ҷинояти мазкур расмӣ буда, аз лаҳзаи содир намудани ҳаракатҳои дар дизпозитсия пешбинишуда новобаста аз фаро расидани оқибати ба ҷамъият ҳавфнок хотимиёта майдаанд.

Тарафи субъективии ҷинояти номбурда аз гуноҳ дар шакли қасд иборат аст. Шаҳси гунахгор дарк менамояд, ки ҷабрдидаро бар хилоғи ировааш барои иҷро кардан ё иҷро накардан ягон ҳаракат маҷбур намуда истодааст ва ҳоҳони маҷбур намудани ўва маҳдуд намудани озодии ў мебошад.

Субъекти ин ҷиноят шаҳси воқеии мукаллафе эътироф мешавад, ки дар вақти содир намудани ин ҷиноят ба синни 16 солагӣ расидааст.

Категорияи ҷинояти маҷburkunӣ начандон вазнин эътироф мешавад: ба корҳои ҳатмӣ ба муҳлати аз яксаду ҳаштод то дусаду чил соат ё бо ҷарима ба андозаи аз дусад то панҷсад нишон-диҳанда барои ҳисобҳо ё маҳдуд кардани озодӣ ба муҳлати то ду сол ё маҳрум соҳтан аз озодӣ ба ҳамин муҳлат ҷазо дода мешавад.

⁸⁵ Тафсир ба КҶ ҶТ // Дар зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе, 2006. С. 281.

§ 3. Ҷиноятхो ба муқобили обрӯ ва эътибори шахс

Таҳқири оммавии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ё тӯҳмат кардан ба ў

Таҳқири оммавии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ё тӯҳмат кардан ба ў ҳамчун ҷиноят дар моддаи 137 КҔ ҶТ муқаррар гардида, аз ду қисм иборат мебошад.

Мутобики муқаррароти моддаи 64 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон сарвари давлат ва ҳокимияти икроия (Хукумат), Сарфармондехи Олии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва Шӯрои амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистонро роҳбарӣ мекунад.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти химояи давлат қарор дошта, ҳаёт, саломатӣ, озодӣ ва шаъну шарафи ўро Қонун химоя мекунад. Шахсоне, ки ба ҳаёт, саломатӣ, озодӣ ва шаъну шарафи Президент қасд мекунанд, мувофиқи КҔ ҶТ ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

Маҳз, моддаи 137 КҔ ҶТ шаъну шарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳифз мекунад.

Он вақт кирдори шахс бо моддаи 137 КҔ ҶТ бандубаст карда мешавад, ки агар вай таҳқири оммавии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ё тӯҳмат кардан ба ўро содир кунад.

Объекти бевоситаи ин ҷиноятро муносабати ҷамъиятии бо қонунгузории ҷиноятӣ ҳифзшаванде ташкил медиҳад, ки дар вақти содир намудани таҳқири оммавии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ё тӯҳмат кардан ба ў, ба обрӯ, эътибор ва номи неки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, таъсири бад мерасонад ё таҳди迪 расонидани чунин таъсири ба миён меояд.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро шаҳрвандони Тоҷикистон ба тарзи умумӣ, мустаким, баробар ва овоздиҳии пинҳонӣ ба муҳлати 7 сол интихоб менамоянд. Минбаъд, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳомии Конститутсия ва қонунҳо, хуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, кафили истиқлолияти миллӣ, ягонагӣ ва тамомияти пойдориву бардавомии давлат, мураттабии фаъолияти мақомоти давлатӣ ва ҳамкории онҳо, риояи қарордодҳои байналмилалии Тоҷикистон мебошад. Содир намудани ҷинояти мазкур, дар радифи обрӯ ва эътибори Президент, инчунин ба фаъолияти мұътадили кории ў ҷиҳати ҳомии Конститутсия ва қонунҳо, хуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, кафили истиқлолияти миллӣ, ягонагӣ ва тамомияти пойдориву

бардавомии давлат, мураттабии фаъолияти мақомоти давлатӣ ва ҳамкории онҳо, риояи қарордодҳои байналмилалии Тоҷикистон ва будан, таъсири манғӣ расониданаш аз имкон дур нест.

Мутобики мукаррароти сарҳати 2 моддаи 66 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзаде Президент интихобшуда ҳисоб меёбад, ки ба тарафдории ў бештар аз нисфи интихобкунандагони ширкатварзида овоз дода бошанд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқӯқ дорад аз номи тамоми ҳалқи қишивар сухан гӯяд. Аз ин бар меояд, ки дар баробари содир намудани ин ҷиноят, инчунин манғиатҳои тамоми ҳалқи Ҷумҳурии Тоҷикистон поймол шуда, дар беҳтиромии онҳо ифода мегардад.

Ба сифати ҷабрдидаи ин ҷиноят танҳо Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон баромад мекунад.

Тарафи объективии ҷинояти мазкурро кирдор дар шакли ҳаракатхое ташкил медиҳад, ки онҳо барои таҳқири оммавии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ё тухмат кардан ба ў, равона гардидаанд.

Дар моддаи 137 КҔ ҔТ ду таркиби мустақили ҷиноят ифода гардидааст:

1. Таҳқири оммавии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;
2. Тухмат кардан ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Таҳқири оммавии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон – дар беадабона, бо алфози қабеҳ пасти заданини обрӯ ва эътибори Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди омма, ифода мегардад ва аз ҳамин лаҳза ин ҷиноят хотимаёфта эътироф мешавад.

Тухмат кардан ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон – дар дигаю дониста паҳн кардани маълумоти бардуруғ, ки обрӯю эътибори Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро пасти мезанад ё ба номи некаш нанг меорад, ифода мегардад. Паҳн кардани маълумот бояд дар байни одамон шуда бошад ва он на факат бардуруғ, инчунин обрӯ ва эътибори Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро пастананда бошанд. Маълумот ба ҳолати ҳақиқӣ рост намеояд, он бофтаву бардуруғ (фикр карда баромада шуда) мебошад. Дар акси ҳол, тӯҳмати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чой надорад⁸⁶.

Тухмат кардан ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз лаҳзай дастрас шудани маълумоти бардуруғи шаъну шарафи ўро пастананда дар назди аъзоёни ҷамъият ё шахси алоҳида тамомшуда ҳисобида мешавад.

⁸⁶ Тафсир ба КҔ ҔТ // Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 282.

Аз гуфтаҳои боло бар меояд, ки таркиби чинояти мазкур расмӣ буда, аз лаҳзай таҳқири оммавии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ё тӯҳмат кардан ба ў, хотимаёфта эътироф мешавад.

Таҳқири оммавии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муқобили обрӯ ва эътибори Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон равона гардида, дар намуди беадабона, барои ҷамъият қабулнашаванда мебошанд, равона карда шудаанд. Дар ин ҷо бардуруғ ё нораво будани баҳодиҳӣ аҳаммият надорад.

Фарқияти туҳмат кардан ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз таҳқири оммавии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар он аст, ки дар туҳмат гунаҳгор маълумоте, ки гӯё ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мансуб аст, паҳн мекунад, дар таҳқир бошад, нисбати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо алфози қабеҳ ва суханҳои беадабонаю ғайриахлоқӣ баҳои манғӣ дода мешавад. Дигар фарқияти онҳо дар он зоҳир мегардад, ки таҳқири хусусияти оммавӣ дорад. Таҳқири оммавӣ ҷунин маъно дорад, ки он бояд дар назди мардуми зиёд содир карда шавад. Мисол, дар маҷлис, лексия, истифодаи ВАО, шабакаи Интернет ва ғайра.

Тарафи субъективии таҳқири оммавии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ё тӯҳмат кардан ба ўро қасди бевосита ташкил медиҳад. Дар ин ҷо бояд муқаррар кард, ки гунаҳгор дидою доноста нисбат ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳқир кардааст ё маълумоти бардуруғро паҳн кардааст, ки ба обрӯ ва эътибори шахсияти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва номи неки ў таҷовуз меорад. Кирдорҳои мазкур барои бадном кардани Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон равона карда шудаанд.

Таҳқири оммавии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ё тӯҳмат кардан ба ў дар бисёр ҳолатҳо бо ангезаи қасдгирӣ, рашк ва монанди инҳо содир карда мешавад.

Субъекти чинояти мазкур шахси воқеии мукаллафе эътироф мешавад, ки дар вақти содир намудани таҳқири оммавии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ё тӯҳмат кардан ба ў, ба синни шонздаҳсолагӣ расидааст.

Категорияи чинояти дар қисми 1 моддаи 137 КҔ ҶТ пешбинигардида начандон вазнин эътироф мешавад, зоро санксияи он ҷунин нишон дода шудааст: «бо ҷарима ба андозаи аз сад то панҷсад нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё ба корҳои ислоҳӣ ба муҳлати то як сол ҷазо дода мешавад».

Дар қисми 2 моддаи 137 КҔ ҶТ таҳқири оммавии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ё тӯҳмат кардан ба ў бо ҳолати вазнинку-

нандаи чавобгарӣ пешбинӣ гардидааст. Яъне, таҳқири оммавии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ё тӯҳмат кардан ба ӯ бо истифодаи матбуот дар воситаҳои ахбори омма ё дар шабакаи интернет содир шуда бошад.

Мутобики муқаррароти моддаи 1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи матбуоти даврӣ ва дигар воситаҳои ахбори омма» таҳти № 961 аз 19 марта соли 2013, воситаҳои ахбори омма – матбуоти даврӣ, ҳамчунин агентиҳои иттилоотӣ, барномаҳои телевизиону радио, кинохроникаҳо, сабтҳо ва барномаҳои аудио ва аудиовизуалий мебошанд, ки дар як сол на камтар аз як маротиба тавассути эфир ё кабел паҳн мешаванд. Ба сифати матбуоти даврӣ – рӯзномаву ҳафтномаҳо, мачаллаҳо, солнома ва маҷмӯаву буллентхое, ки номи доимӣ, рақами ҷорӣ дошта, дар вақту замони муяйян (на камтар аз як маротиба дар як сол) ба табъ мерасанд, эътироф мешаванд.

Шабакаҳои интернетӣ дар замони мусоид ҳамчун паҳнкунандаи маълумот дар ҷомеа, мавқеи асосиро ишғол мекунанд. Дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба воситаҳои муқаррар намудаи Вазорати алоқаи Ҷумҳурии Тоҷикистон шабакаҳои интернетӣ ба аҳолӣ дастрас мебошанд. Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон бештар аз шабакаҳои иҷтимоии интернетии ok.ru (одноклассники), imo, viber, ВКонтакте, WhatsApp, Facebook ва ба инҳо монанд, истифода мебаранд. Ҳамин тавр, У. давоми соли 2013 дар шабакаи иҷтимоии интернетии «ok.ru - одноклассники» бо номи «Р... В...» сахифаи интернетии худро кушодааст. Минбаъд ӯ, бо мақсади таҳқири оммавии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва тӯҳмат кардан ба ӯ тавассути шабакаи интернет дар давоми соли 2015 то санаи 05 июля соли 2017 дар сахифаи интернетии кушодаи худ шиору гуфтаҳоро, ки ҳусусияти таҳқири Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва тӯҳмат кардан ба унвони ӯро доранд, ҷой дода онҳоро паҳн ва дастраси дигарон кардааст. Ӯ дар сахифаи интернетии худ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо ибораҳои таҳқиромез ва ҳақоратҳо бо алфози қабех аз шахсият таҳқир намуда, инчунин бо навиштаҷот тӯҳматҳои нораво кардааст, ки он кас заминҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро фурӯҳтаанд. Мувофиқи хуласаи мутахассисони Шуъбаи сиёсатшиносии Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи Илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон – «шабакаи иҷтимоийи интернетии Одноклассники» шабакаи оммавист ва айбдоршаванда – У. дар сахифаи интернетии худ нисбати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон вожаҳои таҳқиромезро истифода намудааст. Инчунин, дар

мавод (дар маводи пешниҳодгардида иборат аз 11 саҳифа аз саҳифаи интернетӣ) айбдоршаванда зиёда аз панҷ маротиба ибораҳои таҳқиромезро истифода намудааст». Суди ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе кирдори судшаванда У – ро чунин бандубаст намуд: «У. бо қисми 2 моддаи 137 КҶ ҔТ гунаҳгор дониста шуда, нисбаташ 4 (чор) сол ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ, бо нигоҳ доштан дар колонияи ислоҳии дорои низомаш умумӣ таъйин карда шавад»⁸⁷.

Дар воситаҳои ахбори омма ва шабакаҳои иҷтимоии интэрнетии зикргардида, маълумоти ҷойдодашууда дарҳол мавриди мутолиаи мардуми кишвар ва ҳатто курраи замин мегарданд. Маҳз, ба-рои чунин хусусияҳоион таҳқири оммавии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ё тӯҳмат кардан ба ӯ бо истифодай матбуот дар воситаҳои ахбори омма ё дар шабакаи интэрнетӣ ҳамчун ҳолати вазнинкунандаи ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ гардидаанд.

Категорияи ҷиноятӣ дар қисми 2 моддаи 137 КҶ ҔТ пешбинигардида дараҷаи миёна эътироф мешавад, зоро санксияи он чунин нишон дода шудааст: бо корҳои ислоҳӣ ба муҳлати то ду сол ё бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз ду то панҷ сол ҷазо дода мешавад

Таҳқири оммавии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат ё тӯҳмат кардан ба ӯ

Таҳқири оммавии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат ё тӯҳмат кардан ба ӯ ҳамчун ҷиноят дар моддаи 137¹ КҶ ҔТ пешбинӣ гардида, аз ду қисм иборат мебошад.

Ҷавобгарии ҷиноятӣ ба-рои таҳқири оммавии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат ё тӯҳмат кардан ба ӯ ба-рои қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон нав мебошад ва он 14 ноябрри соли 2016 таҳти № 1358 бо қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тағиӣру иловаҳо ба КҶ ҔТ» криминализатсия гардидааст.

Олимони ватанӣ, Арбоби илм ва техникаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Т.Ш. Шарипов ва доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор А.И. Сафарзода бо дарназардошти муҳиммияти ҳифзи манғиатҳои Асосгузори сулҳу

⁸⁷ Бойгонии суди ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе // Парвандаи № 1 – 329/17.

ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, ҳанӯз 18 марта соли 2016⁸⁸ чунин пешниҳод намуда буданд: «... мувофиқи моддаи 1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таъминот, адои хизмат ва муҳофизати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 4 ноябриси 1995 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти химояи давлат қарор дорад. Ҳаёт, саломатӣ, озодӣ ва шаъну шарафи Президент таҳти химояи Қонун мебошад. Шахсоне, ки ба ҳаёт, саломатӣ, озодӣ ва шаъну шарафи Президент қасд мекунанд, мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ қашидা мешаванд. Аз ин рӯ, шахсоне, ки ба ҳаёт, саломатӣ, озодӣ ва шаъну шарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон қасд мекунанд, бо қонунгузории ҷиноятӣ ба ҷавобгарӣ қашидা мешаванд. Мутобиқан ба ин, дар моддаи 137 Кодекси ҷиноятӣ барои таҳқири оммавии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ё тухмат кардан ба ў ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ карда шудааст. Азбаски меъёри моддаи мазкур танҳо ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мутаалиқ аст, пас зарурати ворид намудани моддаи нав – моддаи 137¹ ба мазмуни зайл ба миён меояд: “Моддаи 137¹. Таҳқири оммавии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат ё тухмат кардан ба ў

1) Таҳқири оммавии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат ё тухмат кардан ба ў,

– бо ҷарима ба андозаи аз сад то панҷсад нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё ба корҳои ислоҳӣ ба муҳлати то як сол ҷазо дода мешавад.

2) Ҳамин кирдор бо истифодаи матбуот дар воситаҳои аҳбори омма ё дар шабакаи интернет содир шуда бошад,

– бо корҳои ислоҳӣ ба муҳлати то ду сол ё бо маҳрум соҳтан аз озодӣ ба муҳлати аз ду то панҷ сол ҷазо дода мешавад”.

Объекти ҷиноятӣ мазкуро муносибатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории ҷиноятӣ хифзшаванде ташкил медиҳанд, ки обрӯ ва эътибори Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллатро таъмин менамоянд.

Мутобики қисми 3 моддаи 2 Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат», ки таҳти № 1356 аз 14 ноябриси 2016 қабул гардидааст, ба сифати Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон – Эмомалӣ

⁸⁸ Шарипов Т., Сафарзода А. Такмили қонунгузории ҷиноятӣ дар Партави Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат» // Минбари ҳукуқшинос. № 4-5 (37-38). 18-уми марта соли 2016.

Раҳмон, ки барои халқи Тоҷикистон хизматҳои бузургу беназир кардааст, эътироф карда мешавад.

Доир ба беназирии хизматҳои бузурги Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои халқи Тоҷикистон дар асарҳои адібон, мутафаккирони аҳолии омии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хориҷи кишвар, ифода гардидаанд.

Саргузашти Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон воқеан достони пур аз корнома ва қаҳрамониҳост. Тоҷикон дар тӯли таъриҳи саргузашти сангину душвореро паси сар намудаанд. Миллати тамаддунофари тоҷик дар масири таъриҳи тавонист бо акљу заковат ва шаҳсиятҳои шинохтааш обрӯю нуғуз ва ваҳдати худро нигоҳ дорад. Ин миллати соҳибатмаддун бо нобигагони илму ҳунараш, ки барои аз байн нарафтани фарҳангӣ забон асарҳои нодиреро эҷод намудаанд, то ба имрӯз ба ҷаҳониён муаррифӣ мегардад ва то кунун хислати ваҳдатпарастию ваҳдатҷӯии худро гум накардаанд. Нахустин бор, пас аз муддати зиёд баъди Исмоили Сомонӣ, устод Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Faғуров, Мирзо Турсунзода, Нусратулло Маҳсум, Шириншо Шотемур, халқи тоҷик соҳиби чунин ҳодими давлативу ватандусте чун Эмомалӣ Раҳмон шуд, ки моро ба сӯи ҳадафи ниҳоӣ, ба ваҳдату ягонагӣ ва сулҳу беҳбудӣ роҳнамой мекунад.

Дар баробари соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, як имтиҳони саҳту сангини дигареро барои мардуми кишвар пеш овард, ки он ҷангӣ таҳмилии шаҳрвандӣ буд. Дар ҳамон шабу рӯз миллати тоҷик дар оғӯши ҷангӣ ҳонамонсӯз буд, касе ё ҷизе пеши ин ҳатари нобудшавии Тоҷикистонро гирифта наметавонист, миллат рӯ ба нестшавӣ оварда буд, аммо ба қавли Наргис Зиёева «худованди бузург раҳми миллати тоҷикро ҳӯрд ва шаҳсеро бо номи Эмомалӣ Раҳмон, Пешвои тоҷикони ҷаҳон вориди арсаи сиёсат намуд, ки ин миллату ин сарзаминро аз парокандагӣ ва аз гарқаи хун шудан раҳо карда, сулҳи комилро насиби онҳо гардонид»⁸⁹.

Сулҳу ваҳдати бадастомада имконият дод, ки бо ташаббусу кӯшишҳои Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон асосҳои бунёди ҷомеаи навини Тоҷикистон гузошта шаванд, аркони давлатдории тоҷикон мустаҳкам гардад, фирориёну гурезаҳо ва муҳочирони иҷборӣ ба Ватан баргардонида шуда, сулҳу суботи ҷомеа ба даст ояд.

⁸⁹ Зиёева Н. Достони Пешвои миллат // Сомонаи интернетии <http://orien.info/-president/9023-dostoni-peshvoi-millat.html>.

Асосгузори сулху ваҳдати миллӣ — Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати сиёсатмадори сатҳи ҷаҳонӣ тавонист Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намуда, дар мувоғиқсозии санадҳои байналмилалие, ки сарчашмаи ҳамкориҳои Тоҷикистон гаштанд, саҳми беандоза ва баҳри таҳқиму рушди ҳамкориҳо ҷаҳду талош намояд.

Тибқи моҳияти моддаи 137¹ КҶ ҶТ, ҷабрдидаи ҷинояти мазкур танҳо Асосгузори сулху ваҳдати миллӣ — Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон баромад мекунад. Ба фикри мо, ҷабрдидаи аввалиндарачаи ин ҷиноят — ҳалқи Тоҷикистон мебошанд, зоро таҳқир ба Пешвои миллати онҳо (мойён) равона гардидааст. Дар фасли 7 Кодексти ҷинояти Ҷумҳурии Тоҷикистон муносибатҳои ҷамъиятие, ки манфиатҳои шахсиятро ҳифз мекунанд, муқаррар карда мешаванд.

Ба ҳамагон маълум аст, ки хизматҳои бемислу монанди Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳазорсолаҳо дар таъриҳ бо ҳатҳои заррин навишта шуда, дар қалби мардум ҳисси ватандориро бедор ҳоҳанд кард. Дар ин ҳазорсолаҳо меҳри мардуми кишвар ба Пешвои миллатро меъёрҳои аҳлоқ ба танзим медароранд ва аз ин гуфтаҳо бар меояд, ки объекти ҷинояти мазкурро обрувандӣ ва этибори Пешвои миллат ва аҳлоқи ҷамъиятий ташкил медиҳанд. Бояд таҳқири оммавии Асосгузори сулху ваҳдати миллӣ — Пешвои миллат ё тӯҳмат кардан ба ў дар бобе, ки аҳлоқи ҷамъиятиро ҳифз мекунад, чой дода шавад. Мақсад аз пешниҳоди мазкур дар он аст, ки ҷавобгарии ҷиноятӣ барои таҳқири Асосгузори сулху ваҳдати миллӣ — Пешвои миллат дар қонунгузории кишвар ҳазорсолаҳо бοқӣ монад.

Тарафи объективии ҷинояти мазкурро кирдор дар шакли ҳаракатҳои ташкил медиҳад, ки онҳо барои таҳқири оммавии Асосгузори сулху ваҳдати миллӣ — Пешвои миллат ё тӯҳмат кардан ба ў, равона гардидаанд. Аломатҳои кирдори тӯҳмат ва таҳқири оммавии Асосгузори сулху ваҳдати миллӣ — Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тавсифи ҳуқуқии ҷиноятии таҳқири оммавии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ё тӯҳмат кардан ба ў, ифода гардидаанд.

Тарафи субъективии таҳқири оммавии Асосгузори сулху ваҳдати миллӣ — Пешвои миллат ё тӯҳмат кардан ба ўро қасди бевосита ташкил медиҳад. Дар ин ҷо бояд муқаррар кард, ки гунахгор дидою дониста нисбат ба Асосгузори сулху ваҳдати миллӣ — Пешвои миллат таҳқир кардааст ё маълумоти бардуруғро паҳн кардааст, ки ба обрувандӣ ва эътибори шахсияти Асосгузори сулху

ваҳдати миллӣ — Пешвои миллат ва номи неки ў дод меорад. Кирдорҳои мазкур барои бадном кардани Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ — Пешвои миллат равона карда шудаанд.

Таҳқири оммавии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ — Пешвои миллат ё тӯҳмат кардан ба ў дар бисёр ҳолатҳо бо ангезаи қасдигирӣ, эҳсосот, рашқ ва монанди инҳо содир карда мешавад.

Субъекти чинояти мазкур шахси воқеии мукаллафе эътироф мешавад, ки дар вақти таҳқири оммавии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ — Пешвои миллат ё тӯҳмат кардан ба ў, ба синни шонздаҳсолагӣ расидааст.

Категорияи чинояти дар қисми 1 моддаи 137¹ КҶ ҶТ пешбинигардида начандон вазнин мебошад: бо ҷарима ба андозаи аз сад то панҷсад нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё корҳои ислоҳӣ ба муҳлати то як сол ҷазо дода мешавад.

Дар қисми 2 моддаи 137¹ КҶ ҶТ таҳқири оммавии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ — Пешвои миллат ё тӯҳмат кардан ба ў бо ҳолати вазнинкунандаи ҷавобгарӣ муқаррар гардидааст, яъне ҳамин кирдор, агар бо истифодаи матбуот, дигар воситаҳои ахбори омма ё шабакаи интернет содир шуда бошад.

Категорияи чинояти дар қисми 2 моддаи 137¹ КҶ ҶТ пешбинигардида дараҷаи миёна мебошад.

БОБИ XXVII

ЧИНОЯТХО БА МУҚОБИЛИ ОЗОДИИ ЧИНСЙ ВА ДАХЛНОПАЗИРИИ ЧИНСЙ

- § 1. Тавсифи умумии чиноятхо ба муқобили озодии чинсй ва дахлнопазирии чинсй
- § 2. Тавсифи хукукии чиноятии чиноятхо ба муқобили озодии чинсй
- § 3. Тавсифи хукукии чиноятии чиноятхо ба муқобили дахлнопазирии чинсй

§ 1. Тавсифи умумии чиноятхо ба муқобили озодии чинсй ва дахлнопазирии чинсй

Яке аз вазифаҳои қонунгузории чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзи хукуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд мебошад. Конститусиияи Ҷумҳурии Тоҷикистон инсон, хукуқ ва озодиҳои ўро арзисиши олий меҳисобад.

Сиёсати хукукии чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти муқовимат ба чиноятҳои муқобили озодии чинсй ва дахлнопазирии чинсии шахс, ба воситаи муқаррар намудани ҷавобгарии чинояти барои чиноятхо ба муқобили озодии чинсй ва дахлнопазирии чинсй, ки дар боби 18 КҔ ҖТ муқаррар гардидаанд, амалӣ гардонида мешавад.

Чиноятхо ба муқобили озодии чинсй ва дахлнопазирии чинсй дар боби 18 моддаҳои 138 то 142¹ КҔ ҖТ муқаррар гардида, шаш таркиби чиноятро дар бар мегирад.

Чиноятхо ба муқобили озодии чинсй ва дахлнопазирии чинсй, ин кирдорҳои шаҳвонии қасдан содиршавандае, ки бо КҔ ҖТ бо таҳди迪 татбиқи ҷазо манъ карда шудаанд ва ҳангоми содир шудани онҳо ба озодии чинсй ва дахлнопазирии чинсии шахс, ахлоқи ноболигон ва инкишофёбии мұттадили ҷисмонии онҳо зарар расонида мешавад ё таҳди迪 расонидани ин заرارро ба миён меоранд, эътироф карда мешаванд.

Дар ҳама давру замон, аз оғози пайдоиши арзиши инсонӣ то имрӯз, дар кишвари мо манфианҳои инсон вобаста ба чинси ў ҳифз

карда мешаванд. Чиноятхो ба муқобили озодии чинсӣ ва даҳлнозазири шаҳс пеш аз ҳама бар зидди меъёрҳои ахлоқии чомеа равона мегардад. Айанаҳои миллии мардуми Ҷумҳурии Тоҷикистон чиноятхои мазкурро ҳамчун кори «айб» ва «шармандагӣ» эътироф мекунанд ва онро ба косташавии номус баробар медонанд, инчунин нисбат ба содир намудагони ин чиноятхо бо нафрат муносабат мекунанд.

Таърихи инкишоффёбии қонунгузории чиноятии Тоҷикистон аз он далолат мекунад, ки чиноятхо ба муқобили озодии чинсӣ ва даҳлнозазири чинсии шаҳс се марҳиларо дар бар мегиранд:

а) марҳилаи аввал - аз соли 1917 то 1961, ки дар он меъёрҳои ба қадри коғӣ андешидашудаи ҳуқуқии чиноятӣ ҷой надошта, барои таҷовуз ба номус ҷазоҳои нисбатан сабук муқаррар гардида буданд;

б) марҳилаи дуюм - аз соли 1961 то 1998, ки дар он барои таҷовуз ба номус ҷазои чиноятӣ пурзӯр гардида, ҳатто барои он то ҳуқми қатл муқаррар гардида буд, инчунин таркиби нави чиноятӣ пешбинӣ шуда буд - маҷбур кардани зан ба алоқаи чинсӣ, илова бар ин, ҷавобгарӣ барои бачабозӣ низ муқаррар гардида буд;

в) марҳилаи сеюм - аз соли 1998 то имрӯз, ки дар он объекти намудии чиноятхои чинсӣ ба тариқи қонунгузорӣ пешбинӣ шуда, таркиби онҳо дар боби алоҳидай 18 "Чиноятхо ба муқобили озодии чинсӣ ва даҳлнозазири чинсии шаҳс" КҔ ҔТ, ки қаблан маъмул набуданд, муқаррар гардидаанд.

Объекти намудии чиноятхо ба муқобили озодии чинсӣ ва даҳлнозазири чинсии шаҳсро муносабатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшаванде эътироф мешавад, ки дар вақти содир намудани чиноят ба озодии чинсӣ ва даҳлнозазири чинсии шаҳс заرارрасонида мешавад ё таҳди迪 расонидани ин заرارҳо ба миён меоянд.

Аз рӯйи аломати объекти бевоситаи чиноят, чиноятхо ба муқобили озодии чинсӣ ва даҳлнозазири чинсии шаҳс (боби 18 КҔ ҔТ) ба ду зергурӯҳ чудо карда мешаванд:

5) Чиноятхо ба муқобили озодии чинсии шаҳс, ки моддаҳои 138 то 140 КҔ ҔТ-ро дар бар мегиранд:

- Таҷовуз ба номус – моддаи 138 КҔ ҔТ;

- Ҳаракати зӯроварии дорои ҳусусияти шаҳвонӣ – моддаи 139 КҔ ҔТ;

- Маҷбур намудан ба ҳаракати дорои ҳусусияти шаҳвонӣ – моддаи 140 КҔ ҔТ.

6) Чиноятхō ба муқобили дахлнопазирии чинсии шахс, ки моддахой 141, 142 ва 142¹ КЧ ҖТ-ро дар бар мегираанд:

- Алоқай чинсӣ ва дигар ҳаракати дорои хусусияти шаҳвонӣ бо шахсе, ки ҳанӯз ба синни шонздаҳсолагӣ нарасидааст – моддаи 141 КЧ ҖТ;

- Ҳаракати бадаҳлоқона – моддаи 142 КЧ ҖТ;

- Алоқай чинсӣ, дигар ҳаракатҳои хусусияти шаҳвонидошта ё ҳаракатҳои бадаҳлоқона бо суиистифода аз ҳиссиёт ва боварии динӣ – моддаи 142¹ КЧ ҖТ.

Озодии чинсӣ аз дахлнопазирии чинсӣ бо синни ҷабрдида ва боварии динии ў аз ҳам тафовут доранд. Озодии чинсӣ ба шахсе тааллук дорад, ки синни шонздаҳсолагиро пур кардааст.

Дар адабиёти ҳукукии чиноятӣ оид ба объекти чиноятхō ба муқобили озодии чинсӣ ва дахлнопазирии чинсӣ қарib, ки ақидаҳои гуногун ҷой надорад ва ҳамаи олимони ин соҳа ҳулоаси ба ҳам монанд ва ба ҳам мувоғик доранд. Мисол, Л.Л. Кругликов эътироф мекунад, ки «... озодии чинсӣ ҳамчун ҳукуки шахсе, ки ба синну соли муайян расидааст, эътироф гардида, худ муайян мекунад, ки бо кӣ ва дар қадом шакл нафси шаҳвонии худро қонеъ гардонад»⁹⁰. Н.Г. Иванов менависад, ки «озодии чинсӣ ва дахлнопазирии чинсӣ – ҳукуки табиии шахс, ки дар имконияти мустақилона интихоб намудани шарики шаҳвонӣ – чинсӣ ва шакли қонеъ кардани ҳиссиёти шаҳвонӣ, ифода мегардад»⁹¹. М.А. Кочубей, А.Б. Мелниченко, С.Н. Радчинский эътироф менамоянд, ки «Озодии чинсӣ ҳукуки ҳар шахс ба ҳисоб рафта, худ интихоб мекунад, ки чӣ тавр ва бо кӣ ҳоҳиш ва талаботи шаҳвонии худро қонеъ гардонад»⁹².

Ҳамин тавр, озодии чинсӣ чунин маъно дорад, ки шахси ба синни шонздаҳсолагӣ расида метавонад бо ҳоҳиши худаш бо дигар шахси ба синни шонздаҳ расида ихтиёран алоқай чинсӣ ё дигар кирдорҳои хусусияти шаҳвонидоштаро амалӣ кунад.

Доир ба дахлнопазирии чинсӣ, дар адабиёти ҳукукии чиноятӣ нисбат ба озодии чинсӣ дигархелтар аст. Масалан, А.Г. Кибалник И.Г. Соломоненко зикр менамоянд, ки «дахлнопазирии чинсӣ дар манъи қонунгузорӣ ҷиҳати ба амал баровардани дилҳоҳ амалҳои

⁹⁰ Комментарий к Уголовному кодексу РФ: постатейный / отв. ред. Л.Л. Кругликов. М., 2005. С. 394.

⁹¹ Иванов Н.Г. Уголовное право России. Общая и особенная части: учеб. для вузов. М., 2009. С. 36.

⁹² Уголовное право: Особенная часть: учеб. / Кочубей М.А., Мельниченко А.Б., Радчинский Р.Н. Ростов н/Д, 2001. С. 84.

хусусияти шахвонидошта нисбат ба шахсият, ифода мегардад»⁹³. Дар адабиёти иҷтимоӣ – хуқуқӣ (объект) чунин амал нисбат ба ҳолати рӯҳии ба воя нарасидаи ноболиг «ҳалокатовар» эътироф гардидааст⁹⁴. Ба ақидаи олимони болозикр, ба ҳамаи шахсоне тааллук доранд, ки ба синну соли муқарраркарда нарасидаанд – ин манъи қонунгузорӣ оид ба амаликуни дилҳоҳ кирдорҳои хусусияти шахвонидошта бо шахсе, ки хуқуки озодии ҷинсиро надоранд. Албатта, нуқтаи назари пешниҳоднамудаи олимон боиси ҷонибдорӣ ҳастанд.

Тибқи қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон даҳлнопазирии ҷинсӣ ба шахсе тааллук дорад, ки ҳанӯз синни шонздаҳсолагиро пур накардааст ё аз боварии динӣ ба алоқаи ҷинсӣ, дигар ҳаракатҳои хусусияти шахвонидошта ё ҳаракатҳои бадаҳлоқонароҳ додааст.

Даҳлнопазирии ҷинсӣ бошад, гарчанде ноболиги аз шонздаҳсола ҳурдтар ё аз боварии динӣ ба алоқаи ҷинсӣ, кирдорҳои шахвонӣ ё дигар амалҳои бадаҳлоқона ихтиёран розӣ бошанд ҳам, қатъиян манъ аст.

Ҕиноятҳо ба муқобили даҳлнопазирии ҷинсиро аз рӯйи хусусиятҳои муқаррарнамудаи КҔ ҔТ ба ду намуд ҷудо кардан мумкин аст:

1. Вобаста ба расидан ба синни муайянे, ки қонунгузории ҷиноятӣ муқаррар намудааст. Ноболиге, ки ба синни шонздаҳсолагӣ нарасидааст, дорои озодии ҷинсӣ намебошад ва дар сурати алоқаи ҷинсӣ, дигар кирдорҳои хусусияти шахвонидошта ё кирдорҳои бадаҳлоқона бо онҳо, ҷавобгарии ҷиноятӣ бо моддаҳои 141 ё 142 КҔ ҔТ фаро мерасад.

2. Вобаста ба суиистифода аз ҳиссиёт ва боварии динӣ. Нисбат ба намояндагони дин, онҳое, ки бо боварӣ ва эътиқоди динӣ муроҷиат мекунанд, дорои даҳлнопазирии ҷинсӣ мебошанд.

Тарафи объективии ҷиноятҳо ба муқобили озодии ҷинсӣ ва даҳлнопазирии ҷинсии шахсро кирдор дар шакли ҳаракат ифода менамояд.

Таркиби ҳамаи ҷиноятҳо ба муқобили озодии ҷинсӣ ва даҳлнопазирии ҷинсии шахс расмӣ буда, аз лаҳзаи содир намудани кирдори ба ҷамъият ҳавғонок (алоқаи ҷинсӣ, бачабозӣ, ҷимои зан бо

⁹³ Насильственные действия сексуального характера / А.Г. Кибальник, И.Г. Соломоненко // Российская юстиция. 2001. №8. С 64-65.

⁹⁴ Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. Л.Л. Круглов. М., 2012. С. 368; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. М.В. Лебедев. 12-е изд., перераб. и доп. М., 2012. С. 528.

зан (лесбиянство) ё дигар ҳаракати дорои хусусияти шаҳвонӣ дошта, ҳаракати бадаҳлоқона) новобаста аз фаро расидани оқибат чиноят хотимаёфта эътироф мешавад.

Дар баъзе таркиб бо ҳолатҳои вазнинкунандай чиноятҳо ба муқобили озодии чинсӣ ва дахлинопазирӣ чинсӣ моддӣ буда, пас аз фаро расидани ин ё он оқибат хотимаёфта эътироф мешаванд. Мисол:

- боиси ба касалии зӯҳравӣ мубтало гардидани ҷабрдида шудааст: банди «г» қисми 2 моддаи 138 КҶ ҔТ; банди «г» қисми 2 моддаи 139 КҶ ҔТ; банди «б» қисми 2 моддаи 141 КҶ ҔТ;

- боиси ба вируси норасои масунияти одам мубтало гардида ни ҷабрдида шудааст: банди «г» қисми 3 моддаи 138 КҶ ҔТ; қисми 3 моддаи 141 КҶ ҔТ;

- ба оқибатҳои вазнин оварда расонда бошад: банди «д» қисми 3 моддаи 138 КҶ ҔТ;

Ҷой, вақт, тарз, олоту восита ва вазъияти содир намудани чиноят ба сифати алломатҳои иловагии тарафи объективии чиноятҳо ба муқобили озодии чинсӣ ва дахлинопазирӣ чинсии шаҳс баромад карда метавонанд. Дар аксарияти таркибҳои чиноятҳо ба муқобили озодии чинсӣ ва дахлинопазирӣ чинсӣ онҳо ҳамчун нишонанӣ ҳатмии ҳамин таркиби ин чиноятҳо баромад мекунанд:

1. Тарзи содир намудани чиноят:

- бо истифодаи зӯроварӣ: моддаи 138 КҶ ҔТ ва банди «д» қисми 3 ҳамин модда; моддаи 139 КҶ ҔТ; банди «а» қисми 2 моддаи 142 КҶ ҔТ;

- бо истифодаи аз таҳдид: моддаи 138 КҶ ҔТ; моддаи 139 КҶ ҔТ; моддаи 140 КҶ ҔТ; банди «а» қисми 2 моддаи 142 КҶ ҔТ;

- бо беражмии маҳсус: банди «в» қисми 2 моддаи 138 КҶ ҔТ; банди «в» қисми 2 моддаи 139 КҶ ҔТ;

- бо истифодаи маҷбурий: моддаи 140 КҶ ҔТ;

- бо роҳи иръоб (шантаж): моддаи 140 КҶ ҔТ.

2. Вазъияти содир намудани чиноят:

- вазъияти очизона: қисми 1 моддаи 138 КҶ ҔТ; қисми 1 моддаи 139 КҶ ҔТ;

- вазъияти бадбаҳтии умумӣ ё бетартибиҳои оммавӣ: банди «д» қисми 3 моддаи 138 КҶ ҔТ; банди «г» қисми 4 моддаи 139 КҶ ҔТ;

3. Олоти содир намудани чиноят:

- бо истифодаи силоҳ ё предмете, ки ба сифати силоҳ хизмат мекунад: банди «е» қисми 3 моддаи 138 КҶ ҔТ

Дар назарияи хукуки чиноятҳо ба муқобили озодии чинсӣ ва дахлнопазирӣ чинсӣ, чиноятҳои чинсӣ эътироф карда мешаванд ва вобаста ба тарзи содир намудани чиноят, онҳо ба ду зергурӯҳ чудо карда мешаванд:

1. Чиноятҳои чинсие, ки бо истифодаи зӯрӣ содир карда мешаванд;

2. Чиноятҳои чинсие, ки бе истифодаи зӯрӣ содир карда мешаванд.

Чиноятҳои чинсие, ки бо истифодаи зӯрӣ содир карда мешаванд, инҳо эътироф мешаванд:

1. Таҷовуз ба номус – моддаи 138 КҶ ҶТ;

2. Ҳаракати зӯроварии дорои хусусияти шаҳвонӣ – моддаи 139 КҶ ҶТ;

3. Маҷбур намудан ба ҳаракати дорои хусусияти шаҳвонӣ – моддаи 140 КҶ ҶТ.

Чиноятҳои чинсие, ки бе истифодаи зӯрӣ содир карда мешаванд, инҳо эътироф мешаванд:

1. Алоқаи чинсӣ ва дигар ҳаракати дорои хусусияти шаҳвонӣ бо шахсе, ки ҳанӯз ба синни шонздаҳсолагӣ нарасидааст – моддаи 141 КҶ ҶТ;

2. Ҳаракати бадаҳлоқона – моддаи 142 КҶ ҶТ;

3. Алоқаи чинсӣ, дигар ҳаракатҳои хусусияти шаҳвонидошта ё ҳаракатҳои бадаҳлоқона бо сунистифода аз ҳиссиёт ва боварии динӣ – моддаи 142¹ КҶ ҶТ.

Тарафи субъективии таркиби ҳамаи чиноятҳо ба муқобили озодии чинсӣ ва дахлнопазирӣ чинсии шаҳсро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад.

Субъекти чиноятҳо ба муқобили озодии чинсӣ ва дахлнопазирӣ чинсии шаҳс дорои чунин аломатҳо мебошад:

1. шаҳси воқеӣ будан;

2. мукаллаф будан;

3. ба синну соли муқарраркардаи КҶ ҶТ расидан:

- синни чордаҳсолагӣ: моддаҳои 138 ва 139 КҶ ҶТ;

- синни шонздаҳсолагӣ: моддаҳои 140, 141, 142 ва 142¹ КҶ ҶТ;

Субъекти маҳсус дар баъзе таркибҳои чиноятҳо ба муқобили озодии чинсӣ ва дахлнопазирӣ чинсии шаҳс ҷой дошта метавонад, ки файр аз нишонаҳои умумии субъекти чиноят, дорои нишонаҳои иловагӣ мебошад. Аз ҷумла:

- танҳо мард: моддаи 138 КҶ ҶТ;

- хеши наздик: банди «б» қисми 3 моддаи 139 КҶ ҶТ;

- мақоми хизматй: банди «а» қисми 2 моддаи 141 КЧ ҶТ; банди «б» қисми 2 моддаи 142 КЧ ҶТ
 - падару модар, омӯзгор ё дигар шахси вазифаҳои тарбияйӣ ба зиммааш гузошташуда: банди «б» қисми 2 моддаи 141 КЧ ҶТ; банди «в» қисми 2 моддаи 142 КЧ ҶТ;
 - ҳамчун намояндагони ин ё он дин будан: моддаи 142¹ КЧ ҶТ.

Аз рӯйи хусусият ва дараҷаи ба ҷамъият ҳавғонокиашон, чиноятҳо ба муқобили озодии ҷинсӣ ва даҳлнозазирӣ ҷинсӣ аз ҷор қатегорияи иборат мебошанд:

- начандон вазнин: моддаи 140 ва қисми 1 моддаи 142 КЧ ҶТ;
- миёна: қисмҳои 1 ва 2 моддаи 141, қисми 2 моддаи 142 КЧ ҶТ;
- вазнин: қисмҳои 1 ва 2 моддаи 138, қисмҳои 1 ва 2 моддаи 139, қисми 3 моддаи 141, моддаи 142¹ КЧ ҶТ;
- маҳсусан вазнин: қисми 3 моддаи 138, қисмҳои 3 ва 4 моддаи 139 КЧ ҶТ.

§ 2. Тавсифи ҳуқуқии ҷиноятҳо ба муқобили озодии ҷинсӣ

Таҷовуз ба номус

Таҷовуз ба номус ҳамчун ҷиноят дар моддаи 138 КЧ ҶТ муқаррар гардида, аз 3 қисм иборат мебошад. Дар боби 18 КЧ ҶТ, таҷовуз ба номус нисбат ба аксари ҷиноятҳои ин боб, ба ҷамъият ҳавғонокиаш баландтар эътироф мешавад ва умуман, ҳамчун ҷинояти вазнин ва маҳсусан вазнини бештар паҳнгашта эътироф мешавад. Ба ҷамъият ҳавғонокии ин ҷиноят дар он ифода мегардад, ки он оқибатҳои ногуворро дар ҷабрдида, инчунин умуман дар ҷомеа ба бор меорад: ба ҳолати рӯҳиву ҷисмонии ҷабрдида таъсири бад мерасонад; ба наслгузории ҷабрдида таъсири бад мерасонад; дар баъзе ҳолатҳо ба вайроншавии оилаҳо оварда мерасонад; ба паҳнгардии ба-даҳлоқиву фиску фасод мусоидат мекунад⁹⁵; сатҳи ахлоқи ҷамъиятро паст мегардонад. Дар ҷое, ки таҷовуз ба номус аст, - он ҷо бераҳмии хосса, эҳсосоти разилона, танҳо ҳирси ҳайвонӣ ҷой дорад.

Тибқи муқаррароти диспозитсияи моддаи 138 КЧ ҶТ, таҷовуз ба номус алоқаи ҷинсӣ бо истифодаи зӯроварӣ ё таҳдиди истифо-

⁹⁵ Энциклопедия уголовного права. Т. 15. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. СПб ГКА, СПб., 2001. С. 4.

даи он нисбати зан ё нисбати дигар шахсони ба ў наздик ё бо истифода аз вазъияти очизонаи зан, эътироф мешавад.

Объекти бевоситаи таҷовуз ба номусро озодии чинсии зан ташкил медиҳад. Ба сифати объекти факултативии чинояти мазкур саломатии ҷабрдида баромад карданаш мумкин аст, зеро дар аксар ҳолатҳо таҷовуз ба номус бо истифодаи зўрӣ содир карда мешавад.

Ҷабрдидаи таҷовуз ба номус танҳо шахси чинсаши зан баромад карда метавонад ва ин зан бояд ба синни шонздаҳсолагӣ расида бошад. Дар сурати синни ҷабрдидаи таҷовуз ба номус аз шонздаҳсолагӣ хурдтар бошад, пас ба ҷамъият ҳавфнокии кирдор боз ҳам вазнинтар гардида, он бо ҳолатҳои вазнинкундандаи ҷавобгарӣ (банди «д» қисми 2 ва банди «а» қисми 3 моддаи 138 КҔ ҔТ) бандубаст карда мешавад.

Тарафи объективии таҷовуз ба номус, яъне алоқаи чинсӣ бо истифодаи зўроварӣ ё таҳдиди истифодаи он нисбати зан ё нисбати дигар шахсони ба ў наздик ё бо истифода аз вазъияти очизонаи зан, танҳо дар шакли ҳаракатҳои фаъол содир карда мешавад. Тарафи объективии таҷовуз ба номус дар се шакли ҳаракатҳои алтернативӣ ифода мегардад:

Шакли аввали таҷовуз ба номус дар ду шакли ҳаракат ифода мегардад:

1. содир намудани алоқаи чинсӣ;

2. истифодаи зўроварӣ нисбати зан ё нисбати дигар шахсони ба ў наздик.

Шакли дуввуми таҷовуз ба номус низ дар ду шакли ҳаракат ифода мегардад:

1. содир намудани алоқаи чинсӣ;

2. таҳдиди истифодаи зўроварӣ нисбати зан ё нисбати дигар шахсони ба ў наздик.

Шакли сеюми таҷовуз ба номус низ дар ду шакли ҳаракат ифода мегардад:

1. содир намудани алоқаи чинсӣ;

2. истифода аз вазъияти очизонаи зан – ҷабрдида.

Таҳти мағҳуми алоқаи чинсӣ чунин ҳолате эътироф карда мешавад, ки субъекти чиноят – мард олоти таносули худро ба маҳбали олоти таносули зан – ҷабрдида ворид месозад. Ин ҳолат дар таҷриба алоқаи чинсии табиӣ номида мешавад. Дар дигар мавридиҳо, гайритабиӣ эътироф мешавад ва кирдори шахс бо моддаи 139 КҔ ҔТ бандубаст карда мешавад.

Истифодаи зўроварӣ ё таҳдиди истифодаи он ё бо истифода аз вазъияти очизонаи зан барои амалӣ кардани алоқаи чинсӣ, аллома-

ти муайянкунандай таҷовуз ба номус мебошад. Зери маъни зӯроварӣ дар моддаҳои 138 ва 139 КҶ ҶТ ҳаракатҳое фахмида мешаванд, ки барои ҳаёт ва саломатӣ хавфнок мебошанд ё хавфнок намебошанд, чун лату кӯб, азобу уқубат ва дигар ҳаракатҳои зӯроварона, ки ба ҷабрдида дарди ҷисмонӣ ё рӯҳӣ расонида мешаванд. Зӯроварӣ мумкин аст ҷисмонӣ ё рӯҳӣ расонида шавад.

Тибқи мукаррароти Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи таҷрибаи судӣ доир ба парвандагои марбут ба ҷиноятҳо ба муқобили озодии ҷинсӣ ё дахлназарии ҷинсӣ” таҳти №4 аз 25 июни соли 2004 ва тағйири иловаваҳои ба он воридгардида аз 23 июни соли 2010, таҳти №16, зери мағҳуми таҳдиди күштан ё расонидани зарари вазнин ба саломатӣ бояд на факат таҳдидҳои рӯйирост, ки нияти бетаъхир истифода намудани зӯроварӣ нисбат ба ҳуди ҷабрдида ё нисбати дигар шахси ба ў наздиро ифода мекарданд, балки инчунин, бо дарназардошти ҳолатҳои кор, ҷунин ҳаракатҳои таҳдидомези гунаҳгор, аз қабили намоиш додани силоҳ фахмида шавад. Тибқи ин Қарор тавзех дода мешавад, ки истифодаи таҳдиди күштан ё расонидани зарари вазнин ба саломатӣ дар ҳолате ҷой дошта метавонад, ки агар он ҳамчун воситай бартараф намудани муқобилияти ҷабрдида ҳангоми таҷовуз ба номус истифода шуда бошад. Дар ин маврид ҷунин таҳдидро диспозитсияи моддаи 138 КҶ ҶТ дар бар мегирад ва бандубости иловагиро бо моддаи 120 КҶ ҶТ талаб намекунад. Агар таҳдиди күштор ё расонидани зарари вазнини ҷисмонӣ баъди таҷовуз ба номус, масалан, бо мақсади оид ба ҳодисаи руҳдода ба ягон қас маълумот надодани ҷабрдида изҳор гардида бошад, ҳаракатҳои гунаҳгор, ҳангоми мавҷуд набудани нишонаҳои бандубаст-кунанда, бояд бо қисми 1 моддаи 138 КҶ ҶТ, инчунин иловатан бо моддаи 120 КҶ ҶТ, агар асосҳо барои тарсидан аз амалий гардидаи ин таҳдид вучуд дошта бошанд, бандубаст карда мешаванд.

Таҷовуз ба номус ё сӯйқасди таҷовуз ба номус бо расонидани зарари сабук ё миёна ба саломатии ҷабрдида бояд бо қисми 1 моддаи 138 КҶ ҶТ бандубаст карда шавад, вале агар зарари вазнин ба саломатӣ, ки оқибатҳои он дар моддаи 110 КҶ ҶТ пешбинӣ шудааст, расонида шуда бошад, дар ин ҳолат он бо банди «г» қисми 3 моддаи 138 КҶ ҶТ бандубаст карда мешавад. Дар ин маврид бандубости иловагӣ бо дигар моддаҳои марбут ба ҷиноятҳо ба муқобили шахсият лозим нест, ҷунки истифодаи зӯроварӣ ва расонидани зарар ба саломатии ҷабрдида диспозитсияи қонун оид ба ҷавобгарӣ барои таҷовуз ба номус дар бар мегирад.

Харакатҳои шахсе, ки дар ҷараёни таҷовуз ба номус қасдан одамкушӣ содир кардааст, бояд барои маҷмӯи чиноятҳои пешбининамудаи банди «л» қисми 2 моддаи 104 ва банди «д» қисми 3 моддаи 138 КҶ ҶТ бандубаст карда мешаванд.

Агар одамкушӣ пас аз анҷом додани алоқаи ҷинсӣ ё сӯйкасад ба он бо мақсади рӯйпӯш намудани чинояти содирнамуда ё ин ки бо сабабҳои қасосгирӣ барои муқобилият нишон додани ҷабрдида ҳангоми таҷовуз ба номус содир шуда бошад, ҳаракатҳои гунаҳгорро барои маҷмӯи чиноятҳои пешбининамудаи банди «л» қисми 2 моддаи 104 ва қисми мувофиқи моддаи 138 КҶ ҶТ бандубаст карда мешавад.

Таҳти мағҳуми шахси ба ҷабрдида наздик ҳам хешовандони наздик – падару модарон, фарзандон, додарону хоҳарони худӣ, бо-бою модаркалон, набераҳо, ҳамсар, инчунин дигар шахсе, ки ман-фиатҳои онҳо барои ҷабрдида азиз буда, вай ба тақдири онҳо ман-фиатдор мебошад, масалан, ҳамхона, дигар хешон, домод, ошиқ, дугонаҳои наздик, фахмида мешавад.

Таҷовуз ба номус дар он ҳолат бо истифода аз вазъияти очизонаи зан эътироф карда мешавад, ки агар ўвобаста аз ҳолати ҷисмонӣ ё рӯҳиаш (хурдсолӣ, нуқсонҳои ҷисмонӣ, ҳаробшавии фаъолияти рӯҳӣ, дигар ҳолати беморӣ ё беҳушӣ ва ба инҳо монанд⁹⁶) ҳусусият ва аҳаммияти ҳаракатҳои бо ў содиршавандаро фахмида наметавонист ё ба гунаҳгор муқобилият нишон дода наметавонист ва оҳирин алоқаи ҷинсӣ намуда, дарк мемарид, ки ҷабрдида дар ҷунин ҳолат қарор дорад.

Ҳангоми баҳо додан ба ҳолатҳои таҷовуз ба номуси ҷабрдидае, ки дар ҳолати мастӣ қарор дошт, бояд ҳамин ба асос гирифта шавад, ки вазъияти очизона дар ин ҳолатҳо танҳо ҷунин дараҷаи мадҳушӣ, ки ҷабрдидаро аз имконияти ба гунаҳгор муқобилият нишон додан маҳрум месоҳт, эътироф карда мешавад.

Барои таҷовузро бо истифода аз вазъияти очизонаи зан содиршуда эътироф намудан, аҳаммият надорад, ки худи гунаҳгор занро ба ҷунин ҳолат овардааст (масалан, нӯшоқиҳои спиртиро нӯшондааст, моддаҳои нашъаовар, доруи хоб додааст ва ғ.) ё ў, новобаста аз ҳаракатҳои гунаҳгор, дар вазъияти очизона қарор дошт.

⁹⁶ Андреева Л.А., Ценгел С.Д. Квалификация изнасилований: учеб. пособ. СПб., 2004. С. 11-13; Красиков А.Н. Преступления против личности: учеб. пособ. для студентов учеб. завед. юрид. профиля. Саратов, 1999. С. 111-112.

Қонунгузории чиноятии Ҷумхурии Тоҷикистон мукаррар накардааст, ки таҷовуз ба номус дар қадом мавридҳо эътироф намешавад, бинобар ин ҷабрдидаи чинояти мазкур дилҳоҳ зан буда метавонад – ҳоҳ завча, ҳоҳ ҳамзист ва ҳоҳ фоҳиша бошад.

Дар назарияи ҳуқуки чиноятий оид ба эътирофи ҷабрдидаи таҷовуз ба номус низ баҳсҳо ҷой доштанд. Баъзе аз олимон эътироф мекарданд, ки таҷовуз ба номуси завчаи худ гайриимкон аст ва он чиноят ҳисобида намешавад, зеро шавҳар ҳуқуки ҳамеша бо завчаи худ алоқаи ҷинсиро доро мебошад. Агар чунин маврид ҷой дошта бошад ҳам, шавҳар танҳо барои расонидани заرارҳои ҷисмонӣ ҷавобгар аст, на барои алоқаи маҷбурии ҷинсӣ⁹⁷. Дар замони мусоир маъсалаи эътирофи завча ҳамчун ҷабрдидаи таҷовуз ба номус, муаммоero ба бор оварда наметавонад, зеро қонунгузории чиноятий онро истисно накардааст ва татбиқи меъёрҳои он аз рӯйи қиёс манъ аст, ҳол он ки то кунун дар назарияи ҳуқуки чиноятий нафароне пайдо мегарданд, ки завҷаро ҷабрдидаи таҷовуз ба номус эътироф намекунанд.

Ҳамин тавр, А.Н. Красиков ақидаи худро ба ҳулосаи пешниҳоднамудаи А.В. Лохвитский асоснок намуда, зикр мекунад, ки агар шавҳар бо истифодаи зӯроварӣ бо завҷааш зидди ҳоҳиши ў алоқаи ҷинсӣ кунад, пас он таҷовуз ба номус эътироф намешавад ва илова менамояд, ки яке аз маҷмӯи талаботи никоҳ, ин алоқаи ҷинсӣ мебошад⁹⁸. Ҳарду муаллифон занро чун предмете эътироф мекунанд, ки дар баробари бастани никоҳ ҳуқуқ ба озодии ҷинсиро аз даст медиҳад.

Таркиби чинояти мазкур расмӣ буда, он аз лаҳзаи содир шудани алоқа байнӣ ҷинси мард бо ҷинси зан, новобаста аз фаро расидани оқибатҳои ба он вобаста, бояд хотимаёфта ҳисобида шавад.

Агар субъекти чиноят бо мақсади алоқаи ҷинсӣ, кирдорҳои зӯроварӣ ё таҳди迪 истифодаи онро нисбати зан ё нисбати дигар шахсони ба ў наздик раво дида бошад ё дар ин маврид дар вазъияти очизона қарор доштани занро дониста бошад, вале зимнан таҷовуз ба номус бо сабабҳои аз ин шаҳс вобастанабуда то ба охир расонида нашуда бошад, яъне алоқаи ҷинсӣ амалӣ нагардида бошад, пас кирдор ҳамчун сӯйқасд ба таҷовуз ба номус бандубаст

⁹⁷ Жижилиенко А.А. Преступление против половой неприкосновенности по УК РСФСР // Право и жизнь. 1972. №2. С. 42; Френкль Е.П. Половые преступления. Одесса, 1927. С. 141.

⁹⁸ Красиков А.Н. Преступления против личности: учеб. пособ. для студентов учеб. завед. юрид. профиля. Саратов, 1999. С. 135.

карда мешавад. Бо сабабҳои гуногун таҷовуз ба номус то ба охир амалӣ намегардад: ҳангоми мудофиаи зарурӣ, даҳолати дигар шахсон ва ба инҳо монанд. Мисол, F. (мард) шаби 26 ба 27 – уми июни соли 2014 ба шаҳрвандон T. ва N. (ҳарду зан мебошанд) манзили истиқоматии худ, ки дар маҳаллаи 19 шаҳри Ҳуҷанд қарор дорад, мавакқатан барои истиқомат намудан пешкаш менамояд. Баъдан, F. таҳминан соати 24:00 бо мақсади алоқаи ҷинсӣ намудан бо N. ба манзили номбурда баргашта, ба ҳӯчрае, ки дар он N. хоб буд, даромада az хоб будани ў истифода бурда, бо мақсади алоқаи ҷинсӣ шими худро қашида, N. ба оғӯш гирифта, кӯшиши либосҳои танаи ўро қашидан мекунад. N. az хоб бедор шуда, ба F. муқобилияти ҷисмонӣ нишон дода, доду фифон мекунад. F. муқобилияти N. бартараф намуда, ўро az ҷояш ҳестан намемонад ва либосҳои тана ва таҳпӯши ҷабрдиҳаро дарронида, кӯшиши бо ў алоқаи ҷинсӣ карданро мекунад. Az садои фифони N. дарҳол T. бедор гардида, F. az болои N. тела дода, ба замин меафтонад. Ба ин нигоҳ накарда, ў ҳаракати худро идома дода T. такон медиҳад ва меҳоҳад алоқаи ҷинсии маҷбуриро бо N. барпо намояд, аммо N., ки аллакай az ҷойи хобаш ҳеста буд, дар якҷоягӣ бо T. зӯровариҳои F-ро бартараф намуда, ўро az ҳӯчра берун мекунанд. Пас az ин, N. бо ҳамроҳии T. az ҳона баромада, ба ШВҚД Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳуҷанд бо ариза муроҷиат мекунанд. Ҳодисаи мазкур бо қисми 3 моддаи 32 ва қисми 1 моддаи 138 КҔ ҶТ ҳамчун сўйқасд ба таҷовуз ба номус бандубаст гардида, бо ҳукми суди шаҳри Ҳуҷанд ҷазо дар намуди маҳрум соҳтан az озодӣ ба муҳлати се солу шаш моҳ бо адои он дар колонияҳои ислоҳии дорои низомаш саҳт, таъйин карда шуд⁹⁹.

Тарафи субъективии таҷовуз ба номусро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад. Яъне, ба ҷамъият ҳавғонии кирдорашро дарк мекунад (аломати зеҳнӣ) ва ҳоҳони содир намудани алоқаи ҷинсӣ бо истифодаи зӯроварӣ ё таҳдиди истифодаи он нисбати зан ё нисбати дигар шахсони ба ў наздик ё бо истифода az вазъияти очизонаи зан (аломати иродавӣ) мебошад.

Субъекти ин ҷиноят шаҳси воқеии ҷинсаши марди мукаллафе эътироф карда мешавад, ки дар вақти таҷовуз ба номус ба синни чордаҳсолагӣ расидааст. Зан низ ба сифати субъекти ин ҷиноят ба ҷавобгарӣ қашида мешаванд, аммо на ба сифати бевосита иҷроқунанда, балки чун ҳамижроқунандаи он (бавосита). Тибқи муқаррароти қисми 2 моддаи 36 КҔ ҶТ иҷроқунанда шахсе эътироф меша-

⁹⁹ Бойгонии суди шаҳри Ҳуҷанд // Парвандаи ҷиноятӣ № 1 – 466/14.

вад, ки бевосита чиноятро содир намудааст ё якчоя бо шахсони дигар (хамичрокунандагон) бевосита дар содир намудани он иштирок кардааст, инчунин шахсе, ки бо роҳи истифодаи шахсони дигаре, ки мувофиқи қонун ба ҷавобгарии чиноятӣ қашида намешаванд, чиноят содир кардааст. Мисол, шахси ҷинсааш зан бо мақсади таҷовуз ба номуси зани дигар (ҷабрдида) шахси ҷинсааш мардеро истифода мебарад, ки синнаш ба ҷордаксолагӣ нарасидааст ё номуқаллаф мебошад, яъне субъекти чиноят намебошад. Ҳангоми ҳаракатҳои алоқаи ҷинсӣ, зан дасту пойи зани ҷабрдида мебандад ва шахсе, ки субъекти ин чиноят эътироф намешавад, алоқаи ҷинсиро содир мекунад.

Дар қисми 2 моддаи 138 КҔ ҔТ чунин ҳолатҳои вазнинкундандаи таҷовуз ба номус мӯқаррар гардидаанд:

- а) тақроран ё аз ҷониби шахсе, ки қаблан ҷинояти пешбининамудаи моддаи 139 КҔ ҔТ – ро содир кардааст;
- б) аз тарафи гурӯҳи шахсон ё гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ;
- в) бо беражмии маҳсус нисбат ба ҷабрдида ё дигар шахсони ба ў наздик;
- г) боиси ба қасалии зуҳравӣ мубтало гаридани ҷабрдида шудааст;
- д) нисбат ба духтари баръало ноболиг;
- е) нисбати ду ё зиёда шахсон содир шудааст.

Дар банди “а” қисми 2 моддаи 138 КҔ ҔТ ду намуди тақрории таҷовуз ба номус ҳамчун ҳолати вазнинкунанда мӯқаррар гардидааст:

1. Тақрории соғ: агар шахс ду ё зиёда аз он маротиба таҷовуз ба номусро содир намуда бошад;

2. Тақрории омехта: аз ҷониби шахсе таҷовуз ба номус содир шуда бошад, ки қаблан ҷинояти пешбининамудаи моддаи 139 КҔ ҔТ – ҳаракати зӯроварии дорои ҳусусияти шаҳвониро содир кардааст.

Агар доги судии гунаҳгор барои таҷовуз ба номуси қаблан содиркардааш мувофиқи моддаи 84 КҔ ҔТ ё бо тарикӣ авғ бардошта шуда бошад, инчунин агар дар лаҳзаи бори дуюм содир намудани таҷовуз ба номус муҳлати ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашидан ё муҳлати иҷрои ҳукми айбдоркунӣ, ки дар моддаҳои 78 ва 81 КҔ ҔТ нишон дода шудааст, гузашта бошад, таҷовуз тақроран эътироф карда намешавад.

Тибқи мӯқаррароти банди 6 Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи таҷрибаи судӣ доир ба

парвандоҳои марбут ба ҷиноятҳо ба муқобили озодии ҷинсӣ ё дахлнопазирии ҷинсӣ” дар ҳолатҳое, ки зӯроварӣ нисбати ҷабрдида қатъ нашуда бошад ё дар вақти кӯтоҳмуддат қатъ шуда бошад ва агар ҳолатҳои содир кардани алоқаҳои маҷбурии ҷинсӣ дар бораи мақсади ягонаи гунаҳгор шаҳодат диханд, аз ҷониби ӯ дуюмбора ва баъдан содир намудани алоқаҳои ҷинсӣ ба сифати ҳолатҳое, ки барои кирдорро бо нишонаи такроран бандубаст намудан мегардида бошанд, асос дониста намешаванд.

Дар мавриди содир намудани ду ва зиёда таҷовуз ба номус, ки барои онҳо ҷавобгарӣ дар қисмҳои гуногуни моддаи 138 КҶ ҶТ пешбинӣ шудааст, ҳамчунин ҳангоми дар як ҳолат содир намудани сӯиқасди таҷовуз ба номус ё ин ки ҳамишиrokчиғӣ дар ин ҷиноят, дар дигар – таҷовуз ба номуси тамомшуда бошад, ҳаракатҳои гунаҳгор доир ба ҳар қадом аз ҷиноятҳои қайдшуда бояд мустақилона бандубаст карда шаванд.

Дар банди “б” қисми 2 моддаи 138 КҶ ҶТ аз тарафи гурӯҳи шахсон ё гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ содир намудани таҷовуз ба номус ҳамчун ҳолати вазнинкунанда мӯкаррар гардидааст.

Гурӯҳи шахсонро ду ва ё зиёда шахсоне ташкил медиҳанд, ки якҷоя таҷовуз ба номусро содир мекунанд. Гурӯҳи шахсон метавонанд бе маслиҳати пешакӣ ва бо маслиҳати пешакӣ таҷовуз ба номусро содир кунанд.

Таҷовуз ба номус бе маслиҳати пешакӣ аз ҷониби гурӯҳи шахсон содиршуда эътироф мешавад, агар дар он шахсоне иштирок карда бошанд, ки дар ҳусуси якҷоя содир намудани он пешакӣ маслиҳат кардаанд. Мисол, Ҳ. (мард) санаи 29.07.2011 таҳминан соати 24:00 бо ҳамроҳии Д. ва Ю. (харду мард мебошанд) ҳангоми дар тараҳонаи “Ҷаҳонбаҳт” буданашон бо шаҳрванд С. (зан) во-мехӯранд. Баъдан, онҳо С-ро дар таксӣ шинонида, ба тарафи кӯпруки назди бозори “Султони Кабир” воқеъ дар суроғаи шаҳри Душанбе кӯчай Абай бурдаанд. Дар назди ин кӯпрук, Д. ва Ю. маҷбуран С-ро аз таксӣ мефароранд. Пас аз ин, С. маҷбуран ба таги кӯпрук фароварда, либосҳои ӯро кашида, лату кӯб кардаанд ва аз ӯ талаб кардаанд, ки бо онҳо алоқаи ҷинсӣ кунад. Аз ҷабрдида талаб мекунанд, ки агар ҳоҳиши онҳоро иҷро накунад, пас ӯро күшта, дар доҳили дарёи “Душанбе” мепартоянд. Ҳ. бо мақсади

тачовуз ба номуси С. дар фаромадгохи кўпрук дар навбат истодааст. Дар ин замон, дар назди чароғаки роҳнамои назди бозори “Султони Кабир” нозирони ШБДА дар шаҳри Душанбе ва кормандони таъйиноти маҳсус ҳангоми иҷрои вазифа будан, ба онҳо як ронандай автомашинаи ба тафтишот номаълум хабар додааст, ки се мард як духтарро маҷбуран ба таги кўпрук фаровардаанд. Пас аз ин огоҳӣ, кормандони зикргардида фавран ба чойи ишорагардида меоянд, ки дар он чой С. тани баражна доду фифон мекард. Ҳ., Д. ва Ю. кормандонро бо либоси касбии милитсия дида, аз чойи ходиса роҳи гурезро пеша мекунанд. Кормандони таъйиноти маҳсус се чор маротиба бо силоҳи оташфишон ба сӯи ҳаво тир холӣ мекунанд, ки Ю дар ҷояш истода, дастгир мешавад ва новобаста аз ҳоҳишу иродаашон Ҳ., Д. ва Ю. тачовуз ба номуси С-ро ба охир расонида наметавонанд. Кирдори Ҳ. ва Ю. бо қисми 3 моддаи 32 ва банди “б” қисми 2 моддаи 138 КҶ ҶТ бандубаст гардида, аз тарафи Суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе бо дастрасии моддаи 63 КҶ ҶТ ба Ҳ¹⁰⁰. ҷазо дар намуди маҳрум соҳтган аз озодӣ ба муҳлати як солу нух моҳ, ба Ю¹⁰¹. бошад ба муҳлати се сол бо адо кардани он дар колонияҳои ислоҳии дорои низомаш пурзӯр, таъйин карда шудааст.

Дар банди “в” қисми 2 моддаи 138 КҶ ҶТ ҳамчун ҳолати вазнинкунанда тачовуз ба номусе муқаррар гардидааст, ки бо бераҳмии маҳсус нисбат ба ҷабрдида ё дигар шахсони ба ў наздик соҳир шудааст.

Тачовуз ба номус бо бераҳмии маҳсус ҳолате эътироф мешавад, ки субъекти ҷиноят бераҳмии маҳсусро метавонад то тачовуз ба номус содир кунад ё ҳангоми тачовуз ба номус. Он мумкин аст дар озори саҳти ҷисмонӣ ё рӯҳӣ ифода гардад.

Бераҳмии маҳсус мумкин аст нисбати дигар шахсони ба ҷабрдида наздик раво диди шавад, ки он боиси моил кардани зан – ҷабрдида ба алокаи ҷинсӣ мегардад. Дар баробари ин, С.Д. Тсенгел, В.В. Коряковтсев ва Р.С. Данелян дуруст зикр намудаанд, ки кирдори субъекти ҷиноят иловатан бо дигар моддае, ки ҷавобгаҳии ҷиноятиро барои расонидани зарар ба саломатии шахси дигар муқаррар мекунад, бандубаст карда мешавад¹⁰².

¹⁰⁰ Бойгонии суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе // Парвандаи ҷиноятии № 1 – 273/14.

¹⁰¹ Бойгонии суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе // Парвандаи ҷиноятии № 1 – 45/12.

¹⁰² Ниг.: Энциклопедия уголовного права. Т.15. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. СПб ГКА, СПб., 2011. С. 106.

Дар банди “г” қисми 2 моддаи 138 КЧ ЧТ хамчун ҳолати вазнинкунанда тачовуз ба номусе муқаррар гардидааст, ки боиси ба касалии зухравӣ мубтало гардида шудааст.

Ба сифати объекти иловагии тачовуз ба номус дар ин маврид, амнияти саломатии чабрдида баромад карда метавонад. Таркиби ҷинояти дар ин банд муқарраргардида моддӣ мебошад, яъне оқибат бояд чабрдида ба касалии зухравӣ мубтало гардад. Шарти асосии ҷавобгарии ҷиноятӣ бо банди “г” қисми 2 моддаи 138 КЧ ЧТ ин донистани субъекти ҷиноят оид ба мубтало будани худ ба касалии зухравӣ мебошад. Агар субъекти ҷиноят мубталои касалии зухравӣ бошаду, вале аз он худ оғоҳ набошад, пас ҷавобгарии ҷиноятӣ бо ин банд ҷой дошта наметавонад.

Дар банди “д” қисми 2 моддаи 138 КЧ ЧТ ҷавобгарии ҷиноятӣ барои тачовуз ба номуси духтари баръало ноболиг муқаррар гардидааст.

Объекти бевоситаи ин намуди тачовуз ба номус, озодии ҷинсӣ ва дахлнпазирии ҷинсии ноболиг баромад мекунад. Агар ҷабрдида синни шонздаҳро пур карда бошаду синни ҳаждаҳро пур накарда бошад, пас объекти ин намуди тачовуз ба номус озодии ҷинсӣ баромад мекунад. Агар ноболиг синни ҷордаҳро пур карда бошаду вале синни шонздаҳро пур накарда бошад, пас ба сифати объекти ин намуди тачовуз ба номус дахлнпазирии ҷинсии ноболиг баромад мекунад. Ҳамин тавр, муносибати ҷамъиятии бо қонунгузории ҷиноятӣ ҳифзшавандае, ки инкишофи мӯттадили ахлоқӣ, ҷисмонии ноболигонро, яъне дахлнпазирии ҷинсии онҳоро таъмин мекунад, ба сифати объекти ин ҷиноят баромад мекунад.

Шарти асосии ҷавобгарии ҷиноятӣ бо ин банд, бояд субъекти ҷиноят донад, ки ҷабрдида ноболиг мебошад. Ноболигии ҷабрдида аз рӯйи ҳолати ҷисмонии ў аён аст. Агар ноболиг ҳудро болиг муаррифӣ карда бошад ва ҳолати ҷисмонии ноболиг ба болигон шабоҳат дошта бошад, пас ҷавобгарии ҷиноятӣ бо банди мазкур фаро намерасад.

Дар банди “е” қисми 2 моддаи 138 КЧ ЧТ хамчун ҳолати вазнинкунанда тачовуз ба номусе муқаррар гардидааст, ки нисбати ду ё зиёда шахсон содир шудааст. Дар банди мазкур ҷунин тачовуз ба номусе фаҳмида мешавад, ки субъекти ҷиноят дар муддати кӯтоҳӣ вақт алоқаи ҷинсиро бо ду ё бештар зан бо истифодаи зӯроварӣ ё таҳдиди истифодаи он нисбати зан ё нисбати дигар шахсони ба ў наздик ё бо истифода аз вазъияти очизонаи зан содир мекунад.

Категорияи чинояти намудҳои таҷовуз ба номус, ки дар қисмҳои 1 ва 2 моддаи 138 КҶ ҔТ пешбинӣ гардидаанд, вазнин эътироф мегарданд.

Дар қисми 3 моддаи 138 КҶ ҔТ чунин ҳолатҳои маҳсусан вазнинкунданда таҷовуз ба номус муқаррар гардидаанд:

а) нисбат ба духтари баръало ба синни чордаҳсолагӣ нарасида ё хеши наздик;

б) дар ҳолати ретсидиви маҳсусан ҳавфнок;

в) аз ҷониби гурӯҳи муташаккил;

г) боиси ба вируси норасони масунияти одам мубтало гардидани ҷабрдида шудааст;

д) бо истифода аз вазнъияти бадбаҳтии умумӣ ё дар ҷараёни бетартибиҳои оммавӣ ё ба оқибатҳои вазнин оварда расонда бошад;

е) бо истифодаи силоҳ ё таҳдиди истифодаи он ё предмете, ки ба сифати силоҳ ҳизмат мекунад, содир шудааст.

Дар банди “а” қисми 3 моддаи 138 КҶ ҔТ ҳамчун ҳолати маҳсусан вазнинкунданда таҷовуз ба номусе муқаррар гардидааст, ки он нисбат ба духтари баръало ба синни чордаҳсолагӣ нарасида ё хеши наздик равона гардидааст.

Дар ин таркиб ғунаҳгор бояд донад, ки ҷабрдида ҳоло ҳурдсол аст, яъне ба синни чордаҳсолагӣ нарасидааст ва ё хеши наздики ў мебошад. Нарасидан ба синни чордаҳсолагиро бо намуди зоҳирий, пушидани либоси мактабӣ, шинос будан ва монанди инҳо муқаррар карданашон мумкин аст. Мисол, Турғун санаи таваллудаш 25 марта соли 1985, сокини шаҳри Душанбе, моҳи августи соли 2016 бо шаҳрванд С.З., ки аз шавҳарааш чудо шуда, соҳиби 2 фарзанд С.Б., санаи таваллудаш 12 декабря соли 2008 ва С.М., санаи таваллудаш 29 ноябри соли 2011 мебошад, бо тариқи никоҳи мусулмонӣ оила барпо намуд. Аз зиндагии яқҷояшон соҳиби 1 фарзанд гардидаанд. Турғун ноболигон С.Б. ва С.М.-ро ҳамчун фарзанд қабул намуда, дар тарбияи худ қарор дода, дидаяу дониста, ки С.Б. ба раъло ноболиг буда, ба синни чордаҳсолагӣ нарасидааст, таҳминан 25-26 августа соли 2018 ҳангоми дар суроғай шаҳри Душанбе, кӯчаи Музмин зиндагонӣ карданашон, аз набудани ҳамсаравӣ С.З. истифода бурда, ноболиг С.Б.-ро бо таҳдиди истифодаи зӯроварӣ алоқаи ҷинсӣ намуда, нафси шаҳвониашро қонеъ намудааст. Ў тақроран охирҳои моҳи ноябрисоли 2019 дар ҳолати мастиӣ бо таҳдиidi истифодаи зӯроварӣ нафси шаҳвониашро қонеъ намуда, наболиг С.Б.-ро таъкид кардааст, ки ба модарааш арз накунад. Боз ў, ба ин кирдорҳои чинояткоронаи худ қаноат накарда, моҳи майи соли 2020, дидаяу дониста, ки ноболиг С.М. ҳанӯз ба синни чор-

даҳсолагӣ нарасида, дар ҳолати очизӣ қарор дорад, дар манзили истиқоматӣ воқеъ дар суроғаи шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, танҳо буданашон, номбурдaro маҷбуран ва дар ҳолати файритабӣ алоқа намуда, нафси шаҳвониашро қонеъ намудааст. Прокурори ноҳияи Фирдавсӣ 07 сентябри соли 2020 парвандай чиноятиро бо банди «а», қисми 3 моддаи 138 ва банди «а», қисми 4 моддаи 139 КҶ ҔТ оғоз намуда, баъди анҷоми он, барои баррасӣ ба суди шаҳри Душанбе ирсол намуд. Бо ҳукми суд Турғун гунаҳгор дониста шуда, ба ўазо дар намуди якумра маҳрум соҳтан аз озодӣ таъйин карда шуд¹⁰³.

Ба хеши наздик фарзанд ё ҳоҳар мисол шуда метавонанд. Фарзанди хола, амма, амак ё таго ба сифати хеши наздик баромад карда наметавонанд. Мисол, О. (мард) аввалҳои моҳи январи соли 2019 ба манзили истиқоматии писарамакаш, воқеъ дар суроғаи ноҳияи Шаҳринав ворид гашта, аз набудани аъзоҳои оила истифода бурда, ба дуҳтари писарамакаш А. таваллудаш 6 октябри соли 2005 ҳӯҷум карда, дидою дониста, ки номбурда баръало ба синни чордаҳсолагӣ нарасидааст ва дар ҳолати очизӣ қарор дорад, дохили ҳӯҷраи хоб дароварда, ба тарики маҷбурий алоқаи чинсӣ намуда, нафси шаҳвонии ҳудро қонеъ кардааст. Баъди алоқаи чинсӣ О. ҷабрдида А-ро таҳдид кардааст, ки агар оид ба ҳодисаи руҳдода ба касе гӯяд, ўро ба қатл мерасонад. Инчунин, О. ин амалҳои чинояткоронаи ҳудро идома дода, такроран 23 январи 2019 бо ҳамин мақсад ба манзили истиқоматии мазкур даромада, аз набудани вољидони А. истифода бурда, дар пешдолони манзили истиқоматӣ такроран тарики маҷбурий бо А. алоқаи чинсӣ карда, нафси шаҳвониашро қонеъ намудааст. Баъд аз ин ҳолат ҳам, ў А-ро таҳдид намудааст, ки ба касе ҳабар надиҳад. Прокуратураи ноҳияи Шаҳринав нисбати О. бо банди «а», қисми 3 моддаи 138 ва моддаи 120 КҶ ҔТ парвандай чиноятӣ оғоз намуда, баъди анҷоми он барои баррасӣ ба Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол намудааст. Бо ҳукми Суд, О. бо банди «а», қисми 3 моддаи 138 ва моддаи 120 КҶ ҔТ гунаҳгор дониста шуда, ба ўаз рӯйи маҷмӯи чиноятҳо бо роҳи қисман зам намудани ҷазоҳо, ҷазои ниҳоӣ маҳрум

¹⁰³ Ҳаракати бадаҳлоқона нисбати ноболиг [Захираи электроннӣ] // Манбаи дастрасӣ: <http://www.prokuratura.tj/news-tj/1149-ba-khudkushi-rasonidan-26.html> (санаси муроҷиат: 06.10.2022).

сохтан аз озодӣ ба муҳлати 18 сол бо адо намудани ҷазо дар колонии ислоҳии дорои низоми саҳт, таъйин карда шуд¹⁰⁴.

Дар банди “б” қисми 3 моддаи 138 КҶ ҔТ ҳамчун ҳолати маҳсусан вазнинкунанда таҷовуз ба номус – ретсидиви маҳсусан ҳавғонок будани субъекти чиноят, муқаррар гардидааст.

Мутобики қисми 3 моддаи 21 КҶ ҔТ, ретсидиви чиноят дар ҳолатҳои зерин маҳсусан ҳавғонок дониста мешавад:

а) дар ҳолати содир намудани чинояти вазнин, агар ин шахс қаблан ду маротиба барои содир намудани чиноятҳои вазнин ба маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум шуда бошад;

б) дар ҳолати содир намудани чинояти маҳсусан вазнин, агар ин шахс қаблан ду маротиба барои содир намудани чиноятҳои вазнин маҳкум карда шудааст, ё ин ки қаблан барои содир намудани чинояти маҳсусан вазнин маҳкум шуда бошад.

Дар банди “в” қисми 3 моддаи 138 КҶ ҔТ ҳамчун ҳолати маҳсусан вазнинкунанда аз ҷониби гурӯҳи муташаккил содир шудани таҷовуз ба номус муқаррар гардидааст. Таҷовуз ба номус аз ҷониби гурӯҳи муташаккил содиршуда эътироф мешавад, агар он аз ҷониби гурӯҳи устувори шаҳсоне, ки пешакӣ барои содир кардани як ё якчанд чиноят муттаҳид шудаанд, содир шуда бошад.

Дар банди “в” қисми 3 моддаи 138 КҶ ҔТ ҳамчун ҳолати маҳсусан вазнинкунанда таҷовуз ба номусе муқаррар гардидааст, ки агар он боиси ба вируси норасоии масунияти одам мубтало гардида шудааст.

Яке аз роҳҳои мубтало гардидаши шаҳс ба вируси норасоии масунияти одам ин алоқаи ҷинсӣ мебошад. Агар пас аз таҷовуз ба номус, ҷабрдида ба вируси норасоии масунияти одам мубтало гардад, пас чун ҳолати маҳсусан вазнинкунандай ин чиноят баҳо дода мешавад. Дар акси ҳол, ҷавобгарии чиноятӣ бо ин банд фаро намерасад.

Дар банди “д” қисми 3 моддаи 138 КҶ ҔТ ҳамчун ҳолати маҳсусан вазнинкунанда таҷовуз ба номусе муқаррар гардидааст, ки агар он бо истифода аз вазъияти бадбаҳтии умумӣ ё дар ҷараёни бетартибиҳои оммавӣ ё ба оқибатҳои вазнин оварда расонда бошад, содир шуда бошад.

Мутобики муқаррароти банди 13 Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи таҷрибаи судӣ доир ба парвандаҳои марбут ба чиноятҳо ба муқобили озодии ҷинсӣ ё

¹⁰⁴ Таҷовуз ба номуси духтари ноболиг [Захираи электронний] // Манбаи дастрасӣ: <http://www.prokuratura.tj/news-tj/1148-ba-khudkushi-rasonidan-25.html> (саҳни муроҷиат: 06.10.2022).

дахлнопазирии чинсӣ” аз 25 июни соли 2004 (бо тағииротхое, ки бо қарори Пленум аз 23 июни соли 2010 №16 ворид карда шудаанд), таҳти мағҳуми таҷовуз ба номусе, ки бо истифода аз вазъи бадбахтии умумӣ содир шудааст, бояд содир кардани ин ҷиноят дар вақти бадбахтии технологияи хусусияти иҷтимоӣ ва табиидошта, ки ба манфиатҳои шумораи бештари аҳолӣ таъсир мерасонад, аз он ҷумла, садамаҳои қалонтарине, ки вазъияти ҷамъиятиу, ҳолати ҳарбиро ноустувор месозанд, тағииротҳои табиии ҳаробиовар, ки бо заминҷунбиҳои қалон, обхезиҳо ва дигар ҳолатҳои фавқуллода алоқаманданду дар қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардидаанд, фахмида шавад.

Оқибатҳои вазнин, ки барои бо банди «г» қисми 3 моддаи 138 КҔ ҔТ бандубаст намудани кирдори гунаҳгор асос дониста мешаванд, масалан, вафот ё ҳудкушӣ кардани ҷабрдида, дар натиҷаи таҷовуз ба номус ба қасалии рӯҳӣ гирифтор шудан, инчунин дар ҷараёни таҷовуз ба номус расонидани зарар ба саломатӣ, ки боиси оқибатҳои дар моддаи 110 КҔ ҔТ пешбiniшуда гардидааст, шуда метавонанд.

Категорияи ҷинояти намудҳои таҷовуз ба номус, ки дар қисми 3 моддаи 138 КҔ ҔТ пешбӣ гардидаанд, маҳсусан вазнин эътироф мегарданд.

Ҳаракати зӯроварии дорои хусусияти шаҳвонӣ

Дар моддаи 139 КҔ ҔТ ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ҳаракати зӯроварии дорои хусусияти шаҳвонӣ муқаррар гардидааст. Моддаи мазкур аз ҷор қисм иборат мебошад.

Аломатҳои ҳаракати зӯроварии дорои хусусияти шаҳвонӣ дар диспозитсияи моддаи 139 КҔ ҔТ муқаррар карда шудаанд, ки тибқи он бачабозӣ, ҷимио зан бо зан (лесбиянство) ё дигар ҳаракати дорои хусусияти шаҳвонӣ дошта, ки бо истифодаи зӯроварӣ ё таҳди迪 истифодаи он нисбати ҷабрдида ё дигар шаҳсони ба ӯ наздик ё истифодаи вазъияти очизонаи ҷабрдида анҷом дода шудааст.

Объекти ҳаракатҳои зӯроварии дорои хусусияти шаҳвонӣ бо объекти таҷовуз ба номус мувофиқат мекунад. Объекти бевоситаи асосии ҳаракатҳои зӯроварии дорои хусусияти шаҳвонӣ озодии ҷинсӣ (хуқуқи алоқаи шаҳвонӣ бо шарикӣ муайянӣ интихобкардааш) ё дахлнопазирии ҷинсии шаҳс мебошад. Даҳлнопазирии ҷинсӣ ҳамчун объекти ҳаракатҳои зӯроварии дорои хусусияти шаҳвонӣ танҳо нисбат ба ҷабрдидаҳои ба синни 16-

солагӣ нарасидааст ва ё бо сабаби заъфи ақл ё дигар бемории рӯйӣ ба алоқаи чинсӣ ризоият дода наметавонанд, дониста мешавад.

Дар адабиёт пешниҳод шудааст, ки шаъну шарафи ҷабрдида ҳамчун объекти асосии ин ҷиноят дониста шавад. Ба андешаи П.П. Осипов, ҳаракатҳои зӯроварии хусусияти шаҳвонӣ «дар шакли фисқ» хилоғи «қонунҳои биологӣ ва меъёрҳои иҷтимоӣ» эътироф гардида, набояд бо мағҳуми озодии чинсӣ фаро гирифта шаванд, мутаносибан анҷом додани маҷбурии чунин амалҳо на ба озодии чинсӣ, балки ба шаъну шараф ҳос мебошанд¹⁰⁵. Нуқтаи назари мазкур қобили қабул нагардид: дар ҳоли ҳозир мағҳуми озодии чинсӣ ҳама гуна ҳаракатҳоеро дар бар мегирад, ки ба қонеъ карданни ниёзҳои шаҳвонӣ нигаронида шудаанд, ки ҳукуқи шахсони сеюмро поймол намекунанд; шаъну шарафро ҳамчун объекти бевоситаи факултативии ин ҷиноят ҳисоб кардан мумкин аст. Ба сифати объекти бевоситаи факултативии ҷинояти мазкур шаъну шараф, саломатӣ ва ҳаёти ҷабрдида баромад карданаш мумкин аст.

Ҷабрдидаҳо метавонанд ҳарду ҷинс бошанд, яъне ҳам мард буда метавонад ва ҳам зан. Хусусиятҳои дигари иҷтимоию ҳукуқии ҷабрдида ва объекти ҷиноят бо хусусиятҳои таҷовуз ба номус мувофиқат мекунанд.

Тарафи объективии ҳаракатҳои зӯроварии дорои хусусияти шаҳвонӣ иборат аст аз:

– кирдор – ҳаракатҳои зӯроваронаи дорои хусусияти шаҳвонӣ, ки алоқаи чинсӣ эътироф намешавад, яъне бо ворид намудани олоти ҷинсии мард ба маҳбали занона алоқаманд набуда (бачабозии зӯроварона, ҷими зан бо зан, алоқаи зӯроварии даҳонӣ, маъқадӣ ва дигар намудҳои ҳаракатҳои зӯроварии дорои хусусияти шаҳвонӣ), инчунин алоқаи чинсӣ бо зӯроварӣ, агар ба сифати шарқи фаъоли он, зан баромад кунад;

– тарзҳои алтернативии содир намудани кирдор: истифодаи зӯроварӣ ё таҳди истифодаи он нисбати ҷабрдида ё дигар шахсони ба ў наздик ё истифодаи вазъияти очизонаи ҷабрдида.

Тибқи муқаррароти сарҳати 2 банди 20 Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи таҷрибаи судӣ доир ба парвандаҳои марбут ба ҷиноятҳо ба муқобили озодии чинсӣ ё даҳлнозазирӣ ҷинсӣ”, ҳаракатҳои ҷинояткорона мумкин аст ҳам дар вонамуд кардани алоқаи чинсӣ ва ҳам дар дигар ҳаракатҳое, ки

¹⁰⁵ Осипов П. П. Половая свобода и её уголовно-правовая охрана в социалистическом обществе // Вопросы охраны личности и укрепления социалистической законности. Саратов, 1966. С. 132.

ба узвҳои чинсии мард ё зан ё дигар узвҳои бадан иртибот дошта, бо мақсади қонеъ гардонидани талаботи шаҳвонӣ содир карда мешаванд, ифода ёбанд.

Дар Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи таҷрибаи судӣ доир ба парвандоҳои марбут ба ҷиноятҳо ба муқобили озодии чинсӣ ё дахлнопазирии чинсӣ”, ҷимио зан бо зан ва бачабозӣ шарҳ дода нашудааст.

Дар адабиёти ҳукукии ҷиноятӣ бачабозӣ содир намудани алоқаи мақъад, аз ҷумла ворид намудани олоти чинсии мардони шарики фаъол ба мақъади марди гайрифаъол дар назар дошта мешавад; шаклҳои дигари алоқаи шаҳвонии байни мардон одатан ба категорияи «ҳаракатҳои дигари дорои ҳусусияти шаҳвонӣ» дохил карда мешаванд. Дар баробари ин, бархе аз олимон пешниҳод карда буданд, ки ҳаракати шаҳвонӣ дар даҳон ба мағҳуми «бачабозӣ» дохил карда шавад¹⁰⁶.

Ҷимио зан бо зан ҳамчун ҳаракати шаҳвонӣ байни занон эътироф карда мешавад.

Аз тарафи зан маҷбур кардани мард барои алоқаи чинсӣ бо ў, бо истифода аз зӯроварӣ ё таҳди迪 истифодаи он ҳамчун “ҳаракатҳои дигари дорои ҳусусияти шаҳвонӣ” баҳо дода мешавад.

Дар адабиёт ҳаракатҳои дигари дорои ҳусусияти шаҳвонӣ ба якчанд намуд тақсим мешаванд:

- дар шакли алоқаи чинсӣ содир шуда бошад: алоқаи чинсӣ-даҳонӣ, чинсӣ-мақъадӣ, алоқаи чинсӣ (зан нисбати мард), чинсӣ-байниронӣ ва гайра;

- дорои аломатҳои алоқаи чинсӣ набуда, аммо таъсири шаҳвонӣ ба ҷабрдида: масалан, ворид кардан ба маҳбал ё мақъад ангуштро ё дастхоро ё ашёи гуногунро (ҷӯб ё дигар воситаро), молидани узвҳои чинсӣ ба қисматҳои бадани ҷабрдида ва гайра.

Гурӯҳи олимон дар он ақидаанд, ки ҳаракатҳои зӯроварии дорои ҳусусияти шаҳвонӣ мумкин аст бо истифода аз ҳирсияти азиятдӣ (садизм) содир карда шавад, ки он дар қаноатмандии шаҳвонии ҷинояткор тавассути азобу уқубати ҷабрдида ифода мегардад: лату қӯб, заҳмӣ кардан ё буридан бо ашёи бурандаву халанд, сӯзонидани бадан бо сигор, газидан. Барои аз азобу уқубат фарқ кардани чунин амалҳо (моддаи 117-и КҔ ҔТ) пешниҳод мекунанд, ки ба сифати коршинос секспатолог ҷалб карда шавад¹⁰⁷.

¹⁰⁶ Яковлев Я. М. Половые преступления. Душанбе, 1969. С. 330.

¹⁰⁷ Уголовное право. Особенная часть / отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова, Г.П. Новосёлов. М.: Норма, 2001. С. 186.

Амалҳои некрофил¹⁰⁸, ки бо ҳаракатҳои шаҳвонӣ бо часад содир карда мешаванд, ҷузъи ҳаракатҳои зӯроварии дорои хусусияти шаҳвонӣ нестанд ва он ҳамчун таҳқири часади фавтидагон бандубаст карда мешавад (моддаи 243 КҶ ҔТ).

Хусусиятҳои зӯроварӣ, таҳди зӯроварӣ ва истифодаи ҳолати очизии ҷабрдида ҳамчун роҳҳои содир кардани ин ҷиноят бо хусусиятҳои таҷовуз ба номус мувофиқат мекунанд.

Кирдор аз лаҳзай оғози содир намудани ягон ҳаракати дорои хусусияти шаҳвонӣ, ки ба тарафи объективии ин таркиби ҷиноят дохил мешавад, хотимаёфта ҳисобида мешавад.

Тарафи субъективии ин ҷиноят бо қасди бевосита тавсиф мешавад. Ҕинояткор медонад, ки ў бо истифода аз зӯроварии ҷисмонӣ ё таҳди истифодаи он ҳаракатҳои шаҳвонӣ содир меқунад ё аз ҳолати очизии ҷабрдида истифода мебарад.

Ангеза ва максад ба сифати алломатҳои ҳатмии таркиби ҳаракатҳои зӯроварии дорои хусусияти шаҳвонӣ баромад карда наметавонанд.

Субъекти ин ҷиноят мард ё зан буда метавонад, ки ба синни 14 расида бошад.

Дар қисмҳои 2, 3 ва 4 моддаи 139 КҶ ҔТ чунин ҳолатҳои вазнинкунандай ҳаракатҳои зӯроварии дорои хусусияти шаҳвонӣ муқаррар гардидаанд:

Қисми 2 моддаи 139 КҶ ҔТ: ҳамин ҳаракат, агар:

а) такроран ё аз ҷониби шахси қаблан таҷовуз ба номусро содиркарда;

б) аз тарафи гурӯҳи шахсон ё гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ;

в) бо бераҳмии маҳсус нисбат ба ҷабрдида ё дигар шахсони ба ў наздик содир шуда бошад;

г) боиси ба қасалии зӯхравӣ гирифтор шудани ҷабрдида гардидааст;

д) нисбат ба шахси баръало ноболиг анҷом дода шудааст.

Категорияи ҷинояти ҳаракатҳои зӯроварии дорои хусусияти шаҳвонӣ, ки дар қисмҳои 1 ва 2 моддаи 139 КҶ ҔТ пешбинӣ гардидааст, вазнин эътироф мешавад.

Қисми 3 моддаи 139 КҶ ҔТ: ҳамин ҳаракат, агар:

а) нисбати ду ё зиёда шахсон;

б) боиси ба вируси норасони масунияти одам мубтало гардидаи ҷабрдида шудааст;

¹⁰⁸ Ҳаракатҳои хусусияти шаҳвонӣ бо часади инсони фавтида.

в) нисбат ба хеши наздик содир шуда бошад.

Қисми 4 моддаи 139 КЧ ҖТ: ҳаракате, ки дар қисмҳои якум ё дуюми ҳамин модда пешбинӣ шудааст, агар:

а) нисбат ба шахси баръало ба синни чордахсолагӣ нарасида;

б) дар ҳолати ретсидиви маҳсусан ҳавфнок;

в) аз ҷониби гурӯҳи муташаккил;

г) бо истифода аз вазъияти бадбаҳтии умумӣ ё дар ҷараёни бетартибҳои оммавӣ содир шуда бошад.

Категорияи ҷинояти ҳаракатҳои зӯроварии дорои ҳусусияти шаҳвонӣ, ки дар қисмҳои 3 ва 4 моддаи 139 КЧ ҖТ пешбинӣ гардидааст, маҳсусан вазнин эътироф мешавад.

Ҳолатҳои вазнинкунандай ҷинояти мазкур, ки дар қисмҳои 2-4 моддаи 139 КЧ ҖТ муқаррар гардидаанд, аз рӯйи мундариҷаи худ бо ҷунун ҳолатҳои вазнинкунандай таҷовуз ба номус (моддаи 138 КЧ ҖТ) мувофиқат мекунанд.

Мачбур намудан ба ҳаракати дорои ҳусусияти шаҳвонӣ

Мачбур намудан ба ҳаракати дорои ҳусусияти шаҳвонӣ ҳамчун ҷиноят дар моддаи 140 КЧ ҖТ муқаррар гардида, аз 1 қисм иборат мебошад.

Аломатҳои мачбур намудан ба ҳаракати дорои ҳусусияти шаҳвонӣ дар диспозитсияи моддаи 140 КЧ ҖТ оварда шудаанд, ки тибқи он «Мачбур намудани шаҳс ба алоқаи ҷинсӣ, бачабозӣ, ҷимои зан бо зан ё анҷом додани дигар ҳаракати дорои ҳусусияти шаҳвонӣ бо роҳи иръоб (шантаж) ё таҳди迪 несту нобуд, вайрон кардан ё кашида гирифтани молу мулк ё бо истифода аз тобеияти хизматӣ, молу мулкӣ ё дигар шакли вобастагии ҷабрдида».

Объекти бевоситаи асосии мачбур намудан ба ҳаракати дорои ҳусусияти шаҳвонӣ озодии ҷинсӣ (хуқуқи интихоби алоқаи ҷинсӣ бо шарики муайян) мебошад.

Ҷабрдида ин ҷиноят дилҳоҳ шаҳс буда метавонад, чӣ мард бошад ва чӣ зан.

Ҳангоми содир кардани ин ҷиноят, мумкин аст ҷабрдида дар тобеияти хизматӣ, молу мулкӣ ё дигар шакли вобастагии субъекти ҷинояти мазкур қарор дошта бошад.

Дар назарияи хуқуқи ҷиноятӣ ду намуди вобастагиро чудо намудаанд: амудӣ (вертикали) ва уфукӣ (горизонтали).

Вобастагии амудӣ тафовути вазъи иҷтимоии шаҳси бартари дошта ва вобастаро дар назар дорад, ки ё имконияти татбиқи ҷо раҳои гуногуни манфири нисбат ба шаҳси вобаста, ки ирода ё

амалҳои ўро маҳдуд мекунанд, яъне имконияти вазъияти вобастабударо тангтар карданро доранд (тобеъ – сардор; айбдоршаванда – муфаттиш) ё имкони шахси вобастабударо ба вазъияте гузашта метавонанд, ки вай эҳтиёчи онҳоро пурра конеъ гардонида метавонад (масалан, вобастагии моддие, ки аз ҳолати вобастагӣ бар меояд). Ҳангоми вобастагии уфукӣ, шахси бартаридошта ва вобастабуда дорои мавқеи баробари иҷтимоиву ҳуқуқиро доро мебошанд (ҳамсар, сарбозон дар қисми ҳарбӣ, дар колония маҳқумшуда), вали вазъияти воқеии ҷойдошта, хусусияtero доро мебошад, ки бартарияти як шахс бар шахси дигар аст. Ҳарду намуди вобастагӣ мумкин аст ҳангоми маҷбур намудан ба ҳаракати дорои хусусияти шаҳвонӣ истифода бурда шаванд.

Вобастагии моддӣ мумкин аст бо вобастагии ҷабрдида аз ҷинояткор алокаманд бошад. Вобастагии дигар, чун қоида, натиҷаи тобеяти расмӣ ё назорати як шахс ба шахси дигар аст (масалан, чунин вобастагӣ дар муносибатҳои байни сардор ва тобеъ, шогирду муаллим, варзишгар ва мураббӣ, духтур ва бемор ва гайра).

Ҷиноят дар шакли ҳаракат содир карда мешавад, яъне маҷбур кардани ҷабрдидағон ба алоқаи шаҳвонӣ. Маҷбуркунӣ метавонад ҳам тавассути муносибати бевосита ва ҳам бо истифода аз воситаҳои алоқа, аз ҷумла дар шакли ҳаттӣ ё паёмак амалӣ карда шавад ва дар он ифода мегардад, ки барои ҷабрдида интихоб қарор дода мешавад: расонидани заرار ба ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии ў ё алоқаи ҷинсӣ бо ҷинояткор. Мухим нест, ки таҳдид кай амалӣ мешавад: маҷburкунанда метавонад нияти содир кардани ҳаракатҳои зарароварро фавран ё дар оянда эълон кунад.

Т.В. Кондрашова чунин ақида баён мекунад, ки тибқи он шахси таҳдидшаванда ва шахсе, ки ҷинояткор бо ў нияти алоқаи шаҳвонӣ кардан дорад, мувофиқат намекунад: таҳдидҳо инчунин метавонанд ба шахсе, ки ба ҷабрдидағон наздик аст, равона карда шаванд, яъне шахсе, ки манфиатҳои ў ба ҷабрдида он қадар бетараваф нестанд, ки онҳо омодаанд озодии ҷинсии худро курбон кунанд¹⁰⁹. Дигар олимон қайд мекунанд, ки вобастагии моддӣ ё дигар вобастагии ҷабрдида бояд истифода шавад, на шахсони дигар (масалан, хешовандон ё дӯстон). Маҷbur намудан ба ҳаракати дорои

¹⁰⁹ Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. А.И. Коробеева. СПб.: Юридический центр Пресс, 2008. Т. II. Преступления против личности. С. 557.

хусусияти шахвонӣ бо роҳи фишор овардан ба ин гуна шахсон чиноят намебошад¹¹⁰.

Тарзи содир намудани кирдор, ки метавонад бо роҳи иръоб (шантаж) ё таҳдиidi несту нобуд, вайрон кардан ё кашида гирифтанни молу мулк ё бо истифода аз тобеияти хизматӣ, молу мулкӣ ё дигар шакли вобастагии ҷабрдида содир шавад, аҳаммияти ҳуқуқии чиноятӣ дорад.

Иръоб ҳамчун таҳдиidi паҳн кардани маълумоте фаҳмида мешавад, ки ба ҳар роҳе ҷабрдидаро бадном меқунад, дар ҳолати ногувор мегузорад ва ё ошкор гардидани онҳо оқибатҳоеро ба бор оварданашон мумкинанд, ки мӯтадилии ҳаёти минбаъдаи ҷабрдидаро ба миён мегузорад. Масалан, ҷабрдида бо дигар мард ё дигар зан алоқаи шаҳвонии маҳрамона дорад ва намехоҳад шахсони сеюм аз ин робита огоҳ бошанд. Дар ҷунин маврид, шахси сеюм занро таҳдид меқунад, ки агар бо ў алоқаи ҷинсӣ нақунад, пас ин маълумотро ба шавҳараш, фарзандонаш, волидайнаш ё ба мардум бевосита ё ба воситай шабакаҳои иҷтимоӣ YouTube, Facebook, Instagram, VK ва ғайра паҳн меқунад. Бояд донист, ки маълумоте, ки ба воситай онҳо иръоб карда мешавад, дуруст ё ботил будани он муҳим нест, яъне мумкин аст иръоб ба воситай маълумоти бардорӯғ низ содир карда шавад.

Таҳдиidi несту нобуд, вайрон кардан ё кашида гирифтани молу мулк нияти ошкорой расонидани зарари молумулкӣ ба ҷабрдида мебошад. Нобудкуни маънои ба ҷунин ҳолат овардани амволро дорад, ки он комилан аз байн меравад ё минбаъд истифода бурдани он тибқи таъйиноташ ғайриимкон мегардад. Дар сурати вайрон шудани молу мулк, имконияти истифодай пурра ё қисман ба таъйиноташ аз байн меравад, аммо мумкин аст барқарор намудани амвол ва аз ҷиҳати иқтисодӣ имконпазир бошад. Таҳдиidi ногудшавӣ ё осеб дидани амвол метавонад ҳам ба тамоми молу мулки ҷабрдида ва ҳам як қисми он даҳл дошта бошад. Гирифтани амвол метавонад пурра ё қисман, муваққатӣ ё доимӣ бошад.

Истифода аз тобеияти хизматӣ ё молу мулкӣ, ин маънои таҳдиidi содир намудани кирдорҳои муайянро нисбат ба шахси вобастабударо дорад, ки боиси поймол шудани ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии ў мегардад: кам кардани музди меҳнат, аз кор озод кардан, ба вучуд овардани монеа дар пешравии қасбӣ ё таҳсил, маҳрум кардан аз манзил, ғайриқонунӣ ба ҷавобгарӣ ҷалб кардан ва ғайра.

¹¹⁰ Байбарин А.А. Половые преступления: учебное пособие / А.А. Байбарин, А.А. Гребеньков; Юго-Зап. гос. ун-т. Курск, 2013. С. 74.

Ин таҳдид метавонад мустакиман ифода гардад ё аз вазъияте, ки ҷабрдиагон дар он қарор доранд.

Барои ҷиноят эътироф намудани кирдор на танҳо ҳолати во-бастагӣ ва ҳолати содир намудани алоқаи шаҳвонӣ, балки ҳолатҳои вобастагиро муқаррар қардан лозим аст, ки вобаста ба онҳо нисбати ҷабрдида маҷбуркунӣ истифода бурда шудаанд. Мисол, агар шахс ба шахси дигар вобаста бошад, вале бе маҷбуркунӣ байни онҳо алоқаи шаҳвонӣ барпо гардад, пас дар ҷунин маврид ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷой надорад.

Пешниҳоди ҳама гуна имтиёзҳо (моддӣ ё ғайримоддӣ), масалан, бо сарпарастии умумӣ) ба шахсе, ки барои алоқаи шаҳвонӣ аз шахси пешниҳодшуда аз ҷиҳати моддӣ ё дигар вобастагӣ дорад, наметавонад ҳамчун маҷбур намудан ба кирдорҳои дорои ҳусусияти шаҳвонӣ баррасӣ карда шавад, зоро дар ҷунин маврид маҷбуркунӣ ҷой надорад. Андешаи баръаксро А.А. Пионтковский баён карда буд, ки «маҷбур қардани зан ҳам бо истифода аз таҳдид ва ҳам бо ваъда додани ҳар гуна манфиат сурат мегирад»¹¹¹, вале дар айни замон ин гуна амалҳо ҷиноят ҳисобида намешаванд. Т.В. Кондрашова қайд мекунад, ки содир намудани амалҳои шаҳвонӣ барои манфиат танfurӯsh ast, на маҷburӣ ба ҳаракатҳои дорои ҳусусияти шаҳвонӣ¹¹².

Таркиби ҷинояти мазкур расмӣ буда, аз лаҳзаи маҷbur намудан ба ҳаракати дорои ҳусусияти шаҳвонӣ, хотимаёфта эътироф мешавад. Барои хотимаёфта эътироф намудани ин ҷиноят, шарт нест, ки ҷабрдида ба ҳаракатҳои дорои ҳусусияти шаҳвонӣ даст занад. Он аз лаҳзаи ҷой доштани муқаррароте, ки дар диспозитсияи моддаи 140 КҶ ҶТ пешбинӣ гардидаанду баҳри моил қардани ҷабрдида равона гардидаанд, хотимаёфта эътироф мешавад. Яъне, меъёри мазкур ҳаракати воқеии дорои ҳусусияти шаҳвониро талаб надорад.

Тарафи субъективии ҷинояти мазкурро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад. Ҕинояткор дарк мекунад, ки ризоияти ҷабрдида ба алоқаи шаҳвонӣ комилан ихтиёри нест ва аз тарс аз амалисозии таҳдидҳо ё бад шудани мавқеи ӯ дар натиҷаи истифодай вобастагии моддӣ, ғайримоддӣ ё дигар вобастагӣ аз ҷониби ҷинояткор мебошад ва ҷунин ризоиятро гирифтан меҳоҳад.

Субъекти ин ҷиноят, агар он бо роҳи иръоб (шантаж) ё таҳдиди нобуд қардан, вайрон қардан ё гирифтани молу мулк со-

¹¹¹ Курс советского уголовного права. Часть Особенная. Т. V. М., 1971. С. 163.

¹¹² Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. А.И. Коробеева. СПб.: Юридический центр Пресс, 2008. Т. II. Преступления против личности. С. 559.

дир шуда бошад, пас умумӣ аст: шахси воқеи мухаллафи ба синни 16 расида. Ҳангоми истифодаи тобеияти хизматӣ, молу мулкӣ ё дигар шакли вобастагии ҷабрдида, субъекти маҳсус аст: ин шахсест, ки дар муносибатҳо вобаста ба мавқеи мансабӣ ё хизматӣ, муносибатҳои оилавӣ ё дигар омилҳо нақши бартаридоштаро мебозад.

Субъекти ин ҷиноят маҳз шахсе мебошад, ки мачбуркуниро барои содир намудани алоқаи шаҳвонӣ бо тарзҳои дар қонун пешбинигардида анҷом додааст, новобаста аз он, ки худи ўз натиҷаҳои мачбур истифода бурдааст ё ин амалҳоро ба манфиати шахси сеюм содир кардааст. Агар кирдор ба манфиати шахси сеюм содир шуда бошад, ўз ҳамчун ташкилкунанда, таҳриккунанда ё ёрдамчии ин ҷиноят ба ҷавобгарӣ қашида мешавад.

Категорияи ҷинояти мазкур начандон вазнин эътироф мешавад.

§ 3. Тавсифи ҳуқуқии ҷинояти ҷиноятҳо ба муқобили даҳлнопазирии чинсӣ

Алоқаи чинсӣ ва дигар ҳаракати дорои хусусияти шаҳвонӣ бо шахсе, ки ҳанӯз ба синни шонздаҳсолагӣ нарасидааст

Алоқаи чинсӣ ва дигар ҳаракати дорои хусусияти шаҳвонӣ бо шахсе, ки ҳанӯз ба синни шонздаҳсолагӣ нарасидааст, ҳамчун ҷиноят дар моддаи 141 КҶ ҶТ пешбинӣ гардида, аз 3 қисм иборат мебошад. Дар сурати ҷой доштани алоқаи чинсӣ, бачабозӣ, ҷимои зан бо зан ё дигар ҳаракати дорои хусусияти шаҳвонӣ бо шахсе, ки баръало ба синни шонздаҳсолагӣ нарасидааст, ҳангоми мавҷуд набудани аломатҳои ҷинояти дар моддаҳои 138 ва 139 КҶ ҶТ пешбинишуда, шахси онро содирнамуда тибқи қисми 1 моддаи 141 КҶ ҶТ ба ҷавобгарӣ қашида мешавад.

Объекти бевоситаи ҷинояти дар моддаи 141 КҶ ҶТ пешбинигаридаро муносибатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории ҷиноятӣ ҳифзшавандае, ки инкишофи мұтадили ҷисмонӣ, рӯҳӣ, ахлоқӣ, саломатӣ ва даҳлнопазирии чинсии ноболигонро таъмин менамоянд, эътироф мешавад.

Ба ҷамъият ҳавғнокии ҷинояти мазкур дар он ифода мегардад, ки дар натиҷаи содир намудани ҷинояти мазкур ба ҳолати ҷисмонӣ, рӯҳӣ, ахлоқӣ, саломатӣ ва даҳлнопазирии бармаҳали чинсии ноболиг зарар расонида мешавад.

Бояд муайян намуд, ки оё ҷабрдида вобаста ба синну сол ва инкишофи худ хусусият ва аҳаммияти кирдори нисбати ўз содир-

шавандаро мефаҳмид ё не. Агар ў бинобар хурдсолии худ, норасои ақлониаш ва амсоли инҳо, хусусият ва аҳаммияти ҳаракатҳои нисбати ў содиршавандаро фаҳмида наметавонист, ҳаракатҳои содирнамудаи гунахгор бояд чун тачовуз ба номус бо истифода аз вазъияти очизонаи ҷабрдида фаҳмида шавад ва мувофиқан бо қисмҳои даҳлдори моддаи 138 КҔ ҖТ бандубаст карда шаванд. Дар ҳолатҳое, ки агар тачовуз ба номуси ноболиг ҷой дошта бошад, алоқаҳои минбаъдаи ҷинсии бо розигии ў содиргардида ҷавобгарии гунахгорро бо моддаи 138 КҔ ҖТ истиносно намекунад. Дар ин ҳолатҳо, агар ҷабрдидаи ноболиг ба синни шонздаҳсолагӣ нарасида бошад, ҳаракатҳои гунахгор бояд ба-рои маҷмӯи ҷиноятҳои пешбининамудаи моддаи 138 ва 141 КҔ ҖТ бандубаст карда шаванд. Ин аз муқаррароти банди 16 Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи таҷрибаи судӣ доир ба парвандҳои марбут ба ҷиноятҳо ба муқобили озодии ҷинсӣ ё даҳлнапазирии ҷинсӣ” таҳти № 4 аз 25 июни соли 2004, бар меояд.

Аз муқаррароти банди 16 Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи таҷriбаи судӣ доир ба парvандҳои марбут ба ҷinoятҳо ба muқobili oзodii ҷinсi ё daҳlnapaziриi ҷinсi” bar meояd, ki agar aloқai ҷinсi va digar ҳarakati doroi hussusiati shaҳvonӣ bo shahse, ki xanӯz ba sinni chордаҳсолагӣ ё az on xurdтар narasidaast, sодир шавад, pas kirdori гunaхгор бояд bo bandi “a” қисми 3 moddaи 138 ё bandi “a” қисми 4 moddaи 139 KҔ ҖT bандубаст карда шавад, zero az chордаҳсола ё az on xurdсолтар binobар хурдсолии худ, norasои aқloniash va monandi inҳo, hussusiati va aҳammiyati ҳarakatҳoi nisbati ў sодиршавандаро ba purragӣ dark карда nametavonad. Ammo, қонунгузории ҷinoятii Ҷумҳурии Тоҷикистон dar moddaҳoi 138 то 142¹ doir ba in ҳolat ягон muқarраротero naовардаast, яъne суд metavonad xurdсоли daҳсоларо ҳamчун ҷabrдидаi moddaи 141 KҔ ҖT эътироф намояд. Ҳамчунин, doir ба ёдоварист, ki ba Kodeksi ҷinoyatii Federatsiya Rossiya, ki 13 июни соли 1996 қабул гардидаast¹¹³, bo қabули Қонуни федералӣ az 27 июля соли 2012 taҳти № 14, ba moddaи 131 – umi on (tachovuz ba nomus) эзоҳ vorid karда shudaast, ki muammoi dar боло zikrgarдида ҳalли hудro ёftaast, яъne dar surati aloқai ҷinсi va digar ҳarakati doroi hussusiati shaҳvonӣ bo shahse, ki xanӯz ba sinni duvzdaҳсолагӣ ё az on xurdтар narasidaast ё kirdorҳoi badaҳloқona bo shahse, ki xanӯz ba

¹¹³ Уголовный кодекс Российской Федерации по состоянию на 25 июня 2017 г. М.: Проспект, 2017. 272 с.

синни дувоздаҳсолагӣ нарасидааст, содир шавад, пас кирдори гунахгор бо қисми даҳлдори моддаи 131 (таҷовуз ба номус) ё қисми даҳлдори моддаи 132 (ҳаракати зӯроварии хусусияти шаҳвонидошта) Кодекси чиноятии Федератсияи Россия бандубаст карда мешавад.

Муқаррароти эзоҳ ба моддаи 131 Кодекси чиноятии Федератсияи Россия боиси ҷонибдорӣ мебошад, зеро дар синни аз дувоздаҳсолагӣ хурдтар ноболифи ҷабрдида бинобар хурдсолии худ, норасони ақлониаш ва монанди инҳо, хусусият ва аҳаммияти ҳаракатҳои нисбати ў содиршавандаро дарк карда наметавонад.

Бояд ёдовар шуд, ки 21 июля соли 2010 таҳти № 613 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон” қабул гардид, ки тибқи он синни никоҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳаждаҳсолагӣ муқаррар карда шудааст. Яке аз сабабҳои қабули ин Қонун дар он аст, ки тибқи муқаррароти тиббӣ, аз ҷиҳати ҷисмонӣ – ҷинсӣ ноболигони аз ҳаждаҳсола хурдтар на он қадар инкишофёта мебошанд. Агар яке аз сабабҳои бардоштани синни никоҳӣ аз 17 ба 18-солагӣ ин аз ҷиҳати ҷисмонӣ – ҷинсӣ ноболигони аз ҳаждаҳсола хурдтар на он қадар инкишофёта бошанд, пас чӣ ҳоҷат сухан оид ба ҳолати инкишофии ҷинсии ноболигони аз 12 сола хурдтар аст?

Бо дарназардоши гуфтаҳои боло, ба мақсад мувоғиқ мешуд, агар мисли эзоҳ ба моддаи 131 Кодекси чиноятии Федератсияи Россия, ба моддаи 138 КҔ ҔТ чунин эзоҳ ворид карда шавад.

Тарафи объективии чинояти дар моддаи 141 КҔ ҔТ пешбинигардида на танҳо дар диспозитсияи ин модда, инчунин дар номи он муқаррар гардидааст. Моддаи мазкур “алоқаи ҷинсӣ ва дигар ҳаракати дорои хусусияти шаҳвонӣ бо шахсе, ки ҳанӯз ба синни шонздаҳсолагӣ нарасидааст” номгузорӣ шудааст. Дар баробари ин, дар диспозитсияи он чунин ҳаракатҳои пешбинӣ гардидаанд, ки чиноят будани кирдоро муқаррар мекунанд: алоқаи ҷинсӣ, бачабозӣ, ҷимои зан бо зан ё дигар ҳаракати дорои хусусияти шаҳвонӣ бо шахсе, ки барьalo ба синни шондаҳсолагӣ нарасидааст, ҳангоми мавҷуд набудани аломатҳои чинояти дар моддаҳои 138 ва 139 КҔ ҔТ пешбинишуда.

Аз муқаррароти диспозитсияи моддаи 141 КҔ ҔТ бар меояд, ки он бо ҳаракатҳои фаъолона содир карда мешавад.

Барои дуруст бандубаст намудани чинояти мазкур, ҳатман бояд дар алоқаи ҷинсӣ ва дигар ҳаракати дорои хусусияти

шахвонӣ розигии ҷабрдидаи то 16 сола ба он муайян карда шавад. Вобаста ба ин, чунин ҳолатҳо ҳатман муайн карда шаванд:

1. Розигии ноболиги то 16 сола барои алоқаи чинсӣ ва дигар ҳаракати дорои хусусияти шахвонӣ, бо шарти донистани хусусиятҳои кирдори содиркардаистодааш ва бояд ҳар шакли маҷбуркунӣ ҷой надошта бошад.

2. Розигии ноболиги аз 16 сола хурдтар дар сурати ҷой доштани маҷбуркунӣ, таҳдид ё иръоб, дода шудааст.

3. Розигии ноболиг ба алоқаи чинсӣ ва дигар ҳаракати дорои хусусияти шахвонӣ, танҳо бо мақсади ба худроҳ надодани зӯровавии ҷисмонӣ ё таҳдиди истифодаи он, дода шудааст.

4. Дар натиҷаи бинобар хурдсолии худ, норасони ақлониаш ва амсоли инҳо, хусусият ва аҳаммияти ҳаракатҳои нисбати ў содиршавандаро фаҳмида наметавонистани ноболиги аз 16 сола хурдтар, содир намудани алоқаи чинсӣ ё дигар кирдорҳои хусусияти шахвонидошта.

Ҳоҷат ба баҳс нест, ки ҷой доштани аломатҳои банди аввал ҷавобгарии ҷиноятиро бо моддаи 141 КҶ ҶТ ба бор меорад. Дар сурати ҷой доштани муқаррароти бандҳо 2 – 4, ҷавобгарии ҷиноятиро бо моддаҳои 138 ё 139 КҶ ҶТ ба миён меорад.

Диспозитсияи моддаи 141 КҶ ҶТ чунин ҳаракатҳоро муқаррар менамояд:

1. Алоқаи чинсӣ;
2. Бачабозӣ;
3. Ҷимои зан бо зан;
4. Дигар ҳаракати дорои хусусияти шахвонӣ.

Тибқи адабиёти ҳукуқӣ ва таҷрибаи судӣ, мағхуми алоқаи чинсӣ одатан ҳангоми омӯзиши таҷовуз ба номус, баҳо дода мешавад. Дар фарқ аз таҷовуз ба номус, алоқаи чинсӣ мумкин аст ҳам бо ташабbusи марди болиг нисбати занни ноболиги аз шонздаҳсола хурдтар ва ҳам аз тарафи занни болиг нисбати марди ноболиги аз шонздаҳсола хурдтар содир карда шавад. Инчунин, таҷовуз ба номас ин алоқаи чинсӣ бо истифодаи зӯроварӣ ё таҳдиди истифодаи он нисбати зан ё нисбати дигар шахсони ба ў наздик ё бо истифода аз вазъияти очизонаи зан, эътироф мешавад. Дар алоқаи чинсӣ бо шахсе, ки ҳанӯз ба синни шонздаҳсолагӣ нарасидааст, аломатҳои зӯроварӣ ё таҳдиди истифодаи он нисбати ҷабрдидаи ноболиг раводида намешавад ва он танҳо бо розигии тарафҳо амалӣ карда мешавад. Ҷабрдидаи ҷинояти мазкур ҳам зан ва ҳам марди ба синни шонздаҳсолагӣ нарасида эътироф карда мешавад. Бояд тазаккур дод, ки мазмуни алоқаи чинсӣ аз истилоҳи он маълум аст. Алоқа

байни чинси мард ва чинси зан алоқаи табий эътироф мешавад. Алоқа байни чинси мард ё чинси зан бо дигар узвҳои бадани инсон гайритабий эътироф мешавад.

Бачабозӣ дар чинояти дар моддаи 141 КЧ ҶТ пешбинигардида - ин бо хоҳиши ҷабрдида қонеъ намудани нафси шаҳвонӣ байни марди ба синни шонздаҳсолагӣ расида бо марди аз синни шонздаҳсола хурдтар, фаҳмида мешавад.

Чимои зан бо зан дар чинояти дар моддаи 141 КЧ ҶТ пешбинигардида - ин бо хоҳиши ҷабрдида қонеъ намудани нафси шаҳвонӣ байни зани ба синни шонздаҳсолагӣ расида бо зани аз синни шонздаҳсола хурдтар, фаҳмида мешавад.

Дигар ҳаракатҳои дорои хусусияти шаҳвонӣ дар чинояти дар моддаи 141 КЧ ҶТ пешбинигардида чунин маънӣ дорад, ки гунахгор бо мақсади қонеъ намудани нафси шаҳвонии худ нисбати мард ё зани ба синни шонздаҳсолагӣ нарасида амалҳои хусусияти шаҳвонидоштаро, ғайр аз алоқаи чинсӣ содир мекунад. Мисол, қатъи нафси шаҳвонӣ бо роҳи гайритабий, расидан ё ворид намудани ягон узви бадан (ғайр аз узви чинсии худи мард) ва ё дигар предметҳо ба узвҳои чинсӣ ва ғайра.

Инчунин, агар алоқаи чинсӣ бачабозӣ, чимои зан бо зан ва дигар ҳаракатҳои доро хусусияти шаҳвонӣ бо ташаббуси худи ноболиғи аз шонздаҳсола хурдтар ҳам содир шавад, ҷавобгарии чинояти шахси ба синни шонздаҳсолагӣ расидаро бо моддаи 141 КЧ ҶТ истисно намекунад.

Агар бачабозӣ, чимои зан бо зан ва дигар ҳаракатҳои доро хусусияти шаҳвонӣ бо истифодаи зӯроварӣ ё таҳдиди истифодаи зӯроварӣ нисбати ноболиғони аз шонздаҳсола хурдтар ё шахсони ба ӯ наздик ё истифодаи вазъияти очизонаи ӯ содир карда шаванд, пас ҷавобгарии чиноятӣ бо банди “д” қисми 2 ё банди “а” қисми 4 моддаи 139 КЧ ҶТ фаро мерасад.

Агар алоқаи чинсӣ, бачабозӣ, чимои зан бо зан ва дигар ҳаракатҳои доро хусусияти шаҳвонӣ бо розигии тарафҳои ба синни шонздаҳсолагӣ расида амалий карда шаванд, пас ҷавобгарии чиноятӣ ҷой надорад.

Таркиби чинояти мазкур расмӣ буда, фаро расидани ягон оқибати ҳавфнок нисбати ноболиғро талаб намекунад. Чиноят аз лаҳзай алоқаи воқеии чинсӣ, бачабозӣ, чимои зан бо зан ё дигар кирдорҳои хусусияти шаҳвонидошта, хотимаёфта эътироф мешавад.

Аз аломатҳои тарафи объективии алоқаи чинсӣ ва дигар ҳаракати дорои хусусияти шаҳвонӣ бо шахсе, ки ҳанӯз ба синни шон-

здаҳсолагӣ нарасидааст, бар меояд, ки дар сурати чой доштани яке аз кирдорҳои зикргардида, ҷиноят хотимаёфта эътироф мешавад. Мумкин аст ҳангоми содир намудани ин ҷиноят ҳамаи кирдорҳои зикргардида содир шаванд, ба монанди алоқаи ҷинсӣ ва дигар ҳаракатҳои дорои ҳусусияти шаҳвонӣ. Мисол, П. (мард) 15-уми марта соли 2013 таҳминан соати 19:00 бо М. (зан) соли таваллудаш 10.10.1999 шиносоӣ пайдо карда, бо мақсади алоқаи ҷинсӣ кардан дар ошхонаи ҳӯҷраи хонаи М. ўро ба оғӯш гирифта, бо ҳам бӯса мекунанд ва таҳминан соати 02:00 шаб олоти мардинаи худро бароварда, ба олоти занонаи ноболиг М. ворид мекунад ва пардаи бокирагии ўро вайрон намуда, бо ин васила бо роҳи алоқаи ҷинсӣ нафси шаҳвонии худро қонеъ мегардонад. Боз, таҳминан пас аз ду соат – соати 04:00 П. бо мақсади амалӣ намудани дигар ҳаракатҳои дорои ҳусусияти шаҳвонӣ, олоти мардинаи худро ба даҳони ноболиг М. гузаштааст ва бо ин роҳ - гайритабиӣ нафси шаҳвонии худро қонеъ гардонидааст. Тибқи ҳулосаи экспертизаи тиббӣ-судӣ аз 28.05.2013 таҳти №3464 ягонагии анатомӣ-физиологии пардаи бокирагии ноболиг М. вайрон шудааст. Вайроншавии он аз таъсири предмети саҳту қунд ва мумкин аст, ки ҳангоми ворид кардани олоти саҳти мардӣ санаи 15.03.2013 ба вучуд омада бошад. Суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе П-ро бо қисми 1 моддаи 141 КҶ ҶТ ғунахгор эътироф намуд¹¹⁴.

Аз гуфтани боло бар меояд, ки амалҳои якчандкарта ё якмаротибагии ҷинояти зикргардида ба бандубости он таъсир расонида наметавонанд.

Тарафи субъективии ҷинояти мазкурро ғуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад. Ғунахгор ба ҷамъият ҳавфнокии кирдорашро дарк мекунад, яъне ў ба ҷамъият ҳавфнокии бо шаҳси баръало ба синни шонздаҳсолагӣ нарасида алоқаи ҷинсӣ, бачабозӣ, ҷими зан бо зан ё дигар кирдорҳои ҳусусияти шаҳвонидошта содир намуданро дарк менамояд ва ҳоҳони содир намудани ин кирдорҳо мебошад. Асоси ҷавобгарии ҷинояти барои содир намудани ҷинояти мазкур, ин баръало донистани ғунахгор оид ба ноболиги аз шонздаҳсола ҳурд будани ғунахгор аст. Мисол, Ф. (мард) бо ноболиг Н. охирҳои моҳи декабри соли 2014 дар шаҳри Ҳуҷанд воҳурда барои анҷом додани алоқаи ҷинсӣ маслиҳат мекунанд. Дидаю дониста, ки ҳоло ноболиг Н. ҳанӯз ба синни шонздаҳ нарасидааст ва дар синфи 9 таҳсил дорад, даҳлнопазирии ноболигро вайрон намуда, ноболигро ба ҳа-

¹¹⁴ Бойгонии суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе // Парвандаи ҷиноятии № 1 – 326/13.

ёти барвақтии чинсӣ ҷалб намуда, ба ташаккули мӯтадили физиологӣ ва маънавиаш ҳалал расонида, санаи 12-уми январи соли 2015 таҳминан соати 17:30 дар микронаҳияи 34 шаҳри Хуҷанд дар дохили автомашина ҳамроҳ воҳӯрданд. Баъдан, бо мақсади қонеъ кардани нафси шаҳвонии худ, Ф. дидою дониста, ки Н. дар синни 15 солаи 5 моҳа қарор дорад, бо номбурда ду маротиба алоқаи чинсӣ намудааст. Ф. алоқаи чинсиро санаи 30-юми январи соли 2015 бо Н. тақрор намуда, нафси шаҳвонии худро қонеъ мегардонад. Тибқи ҳулосаи экспертизай судӣ-тиббӣ, таҳти №133 аз 17-уми феврали соли 2015 пардаи бокирагии ноболиг Н. вайрон шуда, муайян кардани муҳлати вайроншавии он бинобар гузаштани муҳлаташ ғайримкон гаштааст. Аз тарафи суди шаҳри Хуҷанд Ф. бо қисми 1 моддаи 141 КҶ ҶТ гунаҳгор дониста шуда, дар асоси он ба ў ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати ду сол бо адди ҷазо дар колонияҳои ислоҳии дорои низомаш умумӣ, таъйин карда шуд¹¹⁵.

Агар гунаҳгор фикр кунад, ки ҷабрдида ба синни шонздаҳсолагӣ расидааст, ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷой надорад. Мисол, ноболиги аз шонздаҳсола ҳурдтар ба шахси дигар худро қалонсол муаррифӣ намояд ва намуди зоҳирӣаш қалонсол намудор буда, ба гуфтаҳои ў мувоғиқ ояд. Зоро, дар баъзе ҳолатҳо ноболигони аз шонздаҳсола ҳурдтар бо мақсади анҷом додани алоқаи чинсӣ, баҷабозӣ, ҷимои зан бо зан ё дигар кирдорҳои ҳусусияти шаҳвонидошта, худро қалонсол муаррифӣ мекунанд, то ки рафиқи шаҳвониаш ба ин амалҳо розӣ шавад.

Субъекти ин ҷиноят шаҳси воқеии мукаллафе эътироф мешавад, ки дар вақти алоқаи чинсӣ ва дигар ҳаракати дорои ҳусусияти шаҳвонӣ бо шаҳсе, ки ҳанӯз ба синни шонздаҳсолагӣ нарасидааст, синни шонздаҳсолагиро пур намудааст. Дар Кодекси ҷиноятии Федератсияи Россия синни субъекти ҷиноят дар диспозитсияи моддаи 134 – уми он нишон дода шудааст, яъне аз ҳаждаҳсолагӣ. Муқаррароти ин Кодекс аз ҳолати психологияи шаҳвонӣ ва инкишофи ҷисмонии субъект сарчашма гирифтааст, яъне шаҳси синни ҳаждаҳсолагиро пур накарда на он қадар ба кирдори содирнамудааш ҷавоб гуфта метавонад. Дар диспозитсияи моддаи 141 КҶ ҶТ синни ҷавобгарии ҷиноятӣ муқаррар нагардидааст ва ин имконият медиҳад, ки шаҳси шонздаҳсола субъекти он эътироф карда шавад. Дар замони муосир, пешрафти илмҳои техникий ва дастрасии аксарияти ноболигону наврасон ба интернет имконият медиҳанд, ки

¹¹⁵ Бойгонии суди шаҳри Хуҷанд. Ҳукм аз 22-юми майи соли 2015.

ноболигону наврасон наворҳои хусусияти порнографиро дастрас ва бо онҳо шинос шаванд. Дар сурати тамошои ин наворҳо, онҳо бо ахлоқи шаҳвонӣ зудтар шинос мешаванд, ки албатта ин ба зудтар бедор шудани ҳисси шаҳвониашон мусоидат хоҳад кард. Яъне, муқаррароти КҶ ҶТ ҷиҳати синну соли ҷавобгарии ҷиноятӣ барои алоқаи ҷинсӣ ва дигар кирдорҳои дорои хусусияти шаҳвонӣ, ба мақсад мувофиқ аст.

Категорияи ҷинояти дар қисми 1 моддаи 141 КҶ ҶТ пешбинигардида дараҷаи миёна мебошад.

Дар қисми 2 моддаи 141 КҶ ҶТ се ҳолати вазнинкунандай алоқаи ҷинсӣ ва дигар ҳаракати дорои хусусияти шаҳвонӣ бо шахсе, ки ҳанӯз ба синни шонздаҳсолагӣ нарасидааст, муқаррар гардидааст, ки агар он:

- а) бо истифодай мақоми хизматӣ;
- б) боиси ба қасалии зӯҳравӣ гирифтор шудани ҷабрдида гардидааст;
- в) аз ҷониби падару модар, омӯзгор ё дигар шаҳси вазифаҳои таълимиӣ ва тарбиявӣ ба зиммааш гузошташуда содир шуда бошад.

Бо истифодай мақоми хизматӣ содир намудани алоқаи ҷинсӣ ва дигар ҳаракати дорои хусусияти шаҳвонӣ бо шахсе, ки ҳанӯз ба синни шонздаҳсолагӣ нарасидааст ҳамчун ҳолати вазнинкунанда дар банди “а” қисми 2 моддаи 141 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст.

Мақоми хизматӣ – ин чунин ҳолате мебошад, ки шаҳс вобаста ба мақоми дар корхонаву ташкилот ишғолнамудааш, новобаста аз шакли моликият, бо вазифаҳои ташкилию амрдиҳӣ ва ё маъмурию ҳочагидорӣ ваколатдор карда шудааст¹¹⁶.

Мутобики муқаррароти эзоҳ ба моддаи 314 КҶ ҶТ, вазифаҳои ташкилию амрдиҳӣ – ваколатҳо оид ба амалӣ намудани роҳбарии колективи меҳнатӣ, доираи муайянӣ кор, кормандони алоҳида, интихоб ва ҷобаҷгузории кадрҳо, ташкили меҳнати кормандони тобеъ, назорат ва санчиши риояи интизоми меҳнат, татбиқи ҷароҳои ҳавасмандгардонӣ ва мучозоти интизомӣ.

Вазифаҳои маъмурию ҳочагидорӣ бошад, ин ваколатҳо оид ба идора ва ихтиёрдории молу мулк мебошад.

Субъекти ҷинояти дар банди «а» қисми 2 моддаи 141 КҶ ҶТ пешбинигардида маҳсус мебошад.

Содир намудани алоқаи ҷинсӣ ва дигар ҳаракати дорои хусусияти шаҳвонӣ бо шахсе, ки ҳанӯз ба синни шонздаҳсолагӣ нарасидааст, агар дар натиҷа **ҷабрдида ба қасалии зӯҳравӣ ги-**

¹¹⁶ Тафсир ба КҶ ҶТ // Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 292.

рифтор шавад, ҳамчун ҳолати вазнинкунанда дар банди «б» кисми 2 моддаи 141 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст. Банди мазкур бо қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ворид намудани тағириу иловаҳо ба КҶ ҶТ» аз 2-юми январи соли 2019, таҳти № 1554, ворид карда шудааст.

Ба сифати объекти иловагӣ, амнияти саломатии ноболиг ба-ромад карда метавонад. Таркиби ҷинояти дар ин банд муқарраргардида моддӣ мебошад, яъне оқибат бояд ноболиг ба қасалии зуҳравӣ мубтало гардад. Шарти асосии ҷавобгарии ҷиноятӣ бо банди «б» кисми 2 моддаи 141 КҶ ҶТ ин донистани субъекти ҷиноятӣ оид ба мубтало будани худ ба қасалии зуҳравӣ мебошад. Агар субъекти ҷиноят мубталои қасалии зуҳравӣ бошаду, вале аз он худ огоҳ набошад, пас ҷавобгарии ҷиноятӣ бо ин банд ҷой дошта наметавонад.

Аз ҷониби падару модар, омӯзгор ё дигар шахси вазифаҳои таълимиӣ ва тарбиявӣ ба зиммаши гузошташуда содир намудани алоқаи ҷинсӣ ва дигар ҳаракати дорои ҳусусияти шаҳвонӣ бо шахс, ки ҳанӯз ба синни шонздаҳсолагӣ нарасидааст, ҳамчун ҳолати вазнинкунанда дар банди «в» кисми 2 моддаи 141 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст.

Ба сифати субъекти ҷинояти ин банд, падару модар, омӯзгор, васӣ, парастор, фарзандхондагон, шахсоне, ки дар асоси шартнома қӯдакро тарбия мекунанд, дигар намояндагони қонунии онҳо, кормандони муассисаҳо ва дигар ташкилотҳое, ки қӯдак дар таълиму тарбияи онҳо қарор дорад, баромад карда метавонанд.

Категорияи ҷинояти дар қисмҳои 1 ва 2 моддаи 141 КҶ ҶТ пешбинигардида дараҷаи миёна мебошад.

Бо қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ворид намудани тағириу иловаҳо ба КҶ ҶТ» аз 2-юми январи соли 2019, таҳти № 1554, ба моддаи 141 КҶ ҶТ қисми 3 бо мазмуни зайл илова карда шуд: «Ҳамин ҳаракат, агар боиси ба вируси норасоии ма-сунияти одам мубтало гардидани ҷабрдида шуда бошад».

Категорияи ҷинояте, ки дар қисми 3 моддаи 141 КҶ ҶТ пешбинӣ гардидааст, вазнин эътироф мегардад.

Ҳаракати бадаҳлоқона

Ҳаракати бадаҳлоқона ҳамчун ҷинояти ба муқобили ноболиги то шонздаҳсола равонагардида дар моддаи 142 КҶ ҶТ пешбинӣ гардида, аз 2 қисм иборат мебошад.

Мутобиқи мұкаррароти диспозитсияи моддаи 142 КҖ ҚТ, анчом додани ҳаракати бадаҳлоқона эътироф мешавад, агар он нисбат ба шахсе, ки барьло ба синни шонздаҳсолагй нарасидааст, равона карда шуда бошад, ҳангоми мавчуд набудани алматхой чинояти пешбининамудаи моддаи 138, 139 ва 140 Кодекси зикргардидা.

Объекти чинояти мазкурро муносибатхой чамъиятии бо қонунгузории чиноятй ҳифзшавандае, ки даҳлопазирии чинсии ноболигонро таъмин менамоянд, ташкил медиҳад. Ҳавғонкии чамъиятии чинояти мазкур дар он ифода мегардад, ки он ба вайрон гардидан ахлоқи чинсии ноболигони аз шонздаҳсола поёнтар оварда мерасонад.

Чабрдидаи чинояти мазкур ҳам мард ва ҳам зани ба синни шонздаҳсолагй нарасида эътироф мегарданд.

Тарафи объективии чинояти мазкурро ҳаракатхой бадаҳлоқонаи гунахгор ташкил медиҳанд, ки онҳо ба бармаҳал пайдо шудани талаботи шаҳвонии ноболиги ба синни шонздаҳсолагй нарасида боис мегарданд.

Маънои ҳаракатхой бадаҳлоқона дар диспозитсияи моддаи 142 КҖ ҚТ мұкаррар нагардидаанд. Ҳаракати бадаҳлоқона дар намуди бараҳна намудани узвҳои чинсии ҷабрдида, ба онҳо даст задан, узвҳои чинсии худро бараҳна намудани гунахгор, нишон додани маводи порнографий ба ҷабрдида, сұхбат дар мавзӯъҳои шаҳвонӣ, нишон додани наворҳои порнографий ё овози онҳо, ифода мегарданд. Масалан, З. (мард) санаи 3-юми февраляи соли 2015 бо ҳамроҳии С. (зан) санаи таваллудааш 7-уми июли соли 1999 буда, ки ба синни шонздаҳсолагй нарасидааст, қаблан бо ў шиносой доштааст, дар шаҳри Душанбе сайругашт намудаанд ва худи ҳамон рӯз бо розигии тарафайн ба манзили истиқоматии ў роҳсипор мешаванд. Тахминан соати 22:00 З. ҳангоми бо ҳамроҳии С. дар манзили истиқоматиаш қарор доштанаш, дидаву дониста, ки С. ба синни шонздаҳсолагй нарасидааст, нисбати ў ҳаракатхой бадаҳлоқиро анчом дода, либосхояшро бараҳна намуда, олоти мардиашро ба маҳбали олоти зан молиш медиҳад ва аз лабону бадани С. бўса карда, нафси шаҳвонии худро конеъ мегардонад. Тибки хulosai экспертизаи судӣ-тиббӣ аз 18.02.2015 таҳти № 1075 аз рӯйи ченакҳои антропомерӣ, намуди зоҳирӣ ва ташаккули физиологии С. ба синни 15 мувофиқат мекунад. Кирдори З. бо қисми 1 моддаи 142 КҖ ҚТ бандубаст гардида, аз тарафи суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе ба ў бо моддаи зикргардида

чазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати ду сол таъйин карда шуд ва дар асоси талаботи моддаи 71 КҶ ҔТ чазо ба З. шартан татбиқ нагардида, ба ў як сол муҳлати санчишӣ муқаррар карда шуд¹¹⁷.

Ҳамчунин, ин амалҳои бадаҳлоқонаро ба воситаи сӯҳбати мустақими интернетӣ ё видеосабтӣ содир кунад ҳам, ҳаракати бадаҳлоқона эътироф мешавад.

Тарафи субъективии чинояти мазкурро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад. Гунахгор оид ба синни шонздаҳсолагӣ нарасидани ҷабрдида бояд огоҳ бошад, дар акси ҳол ҷавобгарии чиноятӣ ҷой надорад.

Субъекти чинояти шахси воқеии мукаллафе эътироф карда мешавад, ки ҳангоми содир намудани ҳаракатҳои бадаҳлоқона ба синни шонздаҳсолагӣ расидааст.

Категорияи чинояти дар қисми 1 моддаи 142 КҶ ҔТ пешбинигардида начандон вазнин мебошад.

Дар қисми 2 моддаи 142 КҶ ҔТ чунин ҳолатҳои вазнинкунандани ҳаракатҳои бадаҳлоқона муқаррар гардидаанд:

а) бо истифодаи зӯроварӣ ё таҳди истифодаи он;

б) бо истифодаи мақоми хизматӣ;

в) аз ҷониби падару модар, омӯзгор ё дигар шахси вазифаи таълимиӣ ва тарбиявӣ ба зиммаашон гузошташуда;

г) нисбат ба шахси барьalo ба синни ҷордаҳсолагӣ нарасида ё ҳеши наздик содир шуда бошад.

Категорияи чинояти дар қисми 2 моддаи 142 КҶ ҔТ пешбинигардида дараҷаи миёна мебошад.

Алоқаи ҷинсӣ, дигар ҳаракатҳои ҳусусияти шаҳвонидошта ё ҳаракатҳои бадаҳлоқона бо сунистифода аз ҳиссиёт ва боварии динӣ

Алоқаи ҷинсӣ, дигар ҳаракатҳои ҳусусияти шаҳвонидошта ё ҳаракатҳои бадаҳлоқона бо сунистифода аз ҳиссиёт ва боварии динӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 142¹ пешбинӣ гардида, аз се қисм ва эзоҳ иборат мебошад.

Чинояти мазкур бо қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи тағириу иловаҳо ба КҶ ҔТ” таҳти № 1274 аз 15 марта соли 2016 ба КҶ ҔТ илова гардидааст. Қабл аз илова намудани ин чиноят ба КҶ ҔТ, таҷрибаи аз тарафи намояндагони дин ҳаракатҳои бадаҳлоқона, алоқаи ҷинсӣ ё дигар кирдорҳои дорои ху-

¹¹⁷ Бойгонии суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе // Парвандаи чиноятии № 1 – 164/15.

сусияти шаҳвонӣ бо сүиистифода аз ҳиссиёт ва боварии динӣ ҷабрдидаҳо, бештар содир гардидаанд. Ба ҷамъият ҳафнокии ин кирдорро ба инобат гирифта, Мақоми Олии қонунгузории қишвар ин амалро ҳамчун чиноят ба КҶ ҔТ ворид намудааст.

Диспозитсияи моддаи 142¹ КҶ ҔТ чинояти мазкурро ҷунин муқаррар кардааст: “алоқаи чинсӣ, дигар ҳаракатҳои ҳусусияти шаҳвонидошта ё ҳаракатҳои бадаҳлоқона, ки бо сүиистифода аз ҳиссиёт ва боварии динӣ ҷабрдида ё дар раванди таълими динӣ содир шудааст”.

Объекти бевоситаи ин чиноятро муносибати ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшавандае, ки даҳлопазирии чинсии шахсонеро, ки бо сўйиистифода аз ҳиссиёт ва боварии динӣ ба намояндагони дин муроҷиат мекунанд, таъмин мекунад, ташкил медиҳад.

Аз муқаррароти диспозитсияи моддаи 142¹ КҶ ҔТ бар меояд, ки нисбат ба намояндагони дин, онҳое, ки бо боварӣ ва эътиқоди динӣ муроҷиат мекунанд, дорои даҳлопазирии чинсӣ мебошанд. Агар намояндагони дин бо дигар шаҳс алоқаи чинсӣ, дигар ҳаракатҳои ҳусусияти шаҳвонидошта ё ҳаракатҳои бадаҳлоқонаро содир кунанд, vale шарики шаҳвонӣ на ҳамчун намояндаи динӣ ва бовариву эътиқоди динӣ ба ў муносибат дошта бошад, пас таркиби чинояти мазкурро ташкил намедиҳад.

Ҷабрдидаи ин чиноят шаҳсе баромад карда метавонад, ки аз рӯйи эътиқоди динӣ ё боварии динӣ ба намояндагони ин ё он дин муроҷиат мекунад, инчунин шаҳсе, ки барои ҳамчун донишандӯз аз намояндагони ин ё он дин таълимоти динӣ мегирад. Мисол, Ҷ. сокини шаҳри Ҳисор моҳҳои сентябр - октябри соли 2019 дар маҳалли зисташ ҳудро муллои ҷинбарор эълон намуда, ба ном табобати шаҳrvандонро бе доштани маълумоти расмии динӣ дар намуди маҳсгарӣ, дуохонӣ, аз бадан баровардани чин, сехру ҷоду ва баҳткушой ба роҳ монда, бо сўйиистифода аз боварӣ барои табобат маблағҳои пулӣ гирифта, ба манфиати шаҳсиаш истифода бурда, ба шаҳrvандон зарари моддӣ расонидааст. Аз чумла, аввалҳои моҳи октябри соли 2019 ў ба боварии шаҳrvанд “A” даромада, ба охирин ваъда медиҳад, ки аз баданаш чин ва сехру ҷоду мебарорад ва номбурда шифо мейбад ва арзиши табобатро 3000 (се ҳазор) сомонӣ муқаррар мекунад. Шуруъ аз ҳамон лаҳза то аввалҳои моҳи январи соли 2020 Ҷ. бо роҳи фиреб ва сўйиистифодаи боварии номбурда дар ҳафта як ду ва дар мачмӯъ даҳ маротиба дар манзили истиқоматӣ бо сўйиистифода аз ҳиссиёт ва боварии

динии онҳо нисбати номбурда ҳаракатҳои бадаҳлоқонаро анҷом медиҳад. Инчунин, ў бо ин роҳ шаҳрванд “А”-ро ба гумроҳӣ андохта, барои маҳси бадан ва табобат аз маблаги боло зикршуда бо сабабҳои аз ў вобастанабуда танҳо 1600 (ҳазору шашсад) сомонии ўро тасарруф менамояд. Аммо, аз ин табобат дар саломатии шаҳрванд “А” ягон беҳбудӣ пайдо нагардида, аз ин кирдорҳои чиноятии Ҷ. ба охирин зарари калони моддӣ расонида шудааст. Ғайр аз ин, зимни тафтиши пешакӣ 5 лаҳзай содир гардидани чунин чиноятҳо аз ҷониби Ҷ. муайян ва ошкор карда шудааст. Чунонҷӣ Ҷ. бо чунин тарзу усул дар давоми аз охирҳои моҳи январ то 25 февраля соли 2020 чунин амалҳои зишти худро нисбати 5 нафар шаҳрвандон бо роҳи фиреб ва сӯиистифодаи боварӣ аз ҳиссиёт ва боварии динии онҳо анҷом дода, бо ин кирдорҳои қасданаи худ чиноятҳои дар моддаҳои 142¹ қисми 1 ва 247 ҷисми 3 банди “а” КҔ ҔТ пешбинишударо содир менамояд. Нисбати Ҷ. парвандаи чиноятӣ оғоз гардида, баъди анҷоми тафтиши пешакӣ бо тасдики фикри айборкуни беҳуда содир шудааст. Беҳуда Ҳисор аз 21 майи соли 2020 Ҷ. бо моддаҳои 142¹ қисми 1 ва 247 ҷисми 3 банди “а” КҔ ҔТ гунаҳгор дониста шуд¹¹⁸.

Тарафи объективии чинояти мазкурро кирдор дар шакли ҳаракатҳое, ки алоқаи чинсӣ, дигар ҳаракатҳои хусусияти шаҳвонидошта ё ҳаракатҳои бадаҳлоқонаро ифода мекунанд, ташкил медиҳад.

Таркиби ин чиноят расмӣ буда, аз лаҳзай алоқаи чинсӣ, дигар ҳаракатҳои хусусияти шаҳвонидошта ё ҳаракатҳои бадаҳлоқона, ки бо сӯиистифода аз ҳиссиёт ва боварии динии ҷаҳонӣ ё дар раванди таълими динӣ содир шудаанд, хотимаёфта эътироф мешавад.

Тарафи субъективии чинояти мазкурро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад. Намояндаи дин ё таълимдиҳондаи дин ба ҷамъият ҳавфнокии алоқаи чинсӣ, дигар ҳаракатҳои хусусияти шаҳвонидошта ё ҳаракатҳои бадаҳлоқонаи содирнамудаашро дарк менамояд ва ҳоҳони содир намудани ин амалҳоро бо шахсе, ки бо боварии динӣ ва эътиқоди динӣ ба ў муроҷиат намудааст, мебошад.

Субъекти чинояти мазкур маҳсус мебошад, яъне намояндагони дин, ки аз рӯйи меъёрҳои динӣ ба онҳо боварӣ ё эътиқод карда

¹¹⁸ Ҳаракати бадаҳлоқона бо сӯиистифода аз боварии динӣ [Захираи электронный] // Манбаи дастрасӣ: <http://www.prokuratura.tj/news-tj/1132-ba-khudkushi-rasonidan-13.html> (санаси муроҷиат: 01.10.2022).

шудааст, инчунин шахсоне, ки ба таълимоти динӣ машғул мебошанд. Қонунгузории чиноятӣ муайян накардааст, ки намояндагони қадом дин субъекти чинояти мазкур баромад карда метавонанд, бинобар ин намояндагони ҳама динҳо ба сифати субъекти чинояти мазкур баромад мекунанд.

Алоқаи чинсӣ, дигар ҳаракатҳои хусусияти шаҳвонидошта ё ҳаракатҳои бадаҳлоқона, агар нисбат ба шахси ноболиг содир шуда бошад, пас ҳамчун ҳолати вазнинкунандай ҷазо, ҷавобгарии чиноятӣ бо қисми 2 моддаи 142¹ КҶ ҔТ фаро мерасад.

Агар намояндагони дин бо дигар шахси ноболиг алоқаи чинсӣ, дигар ҳаракатҳои хусусияти шаҳвонидошта ё ҳаракатҳои бадаҳлоқонаро содир кунанд, вале шарики шаҳвонии ноболиг на ҳамчун намояндай динӣ ва бовариву эътиқоди динӣ ба ў муносабат дошта бошад, пас таркиби чинояти мазкурро ташкил намедиҳад, вале ҷавобгарии чиноятӣ бо моддаи 141 ё 142 КҶ ҔТ истисно карда намешавад.

Алоқаи чинсӣ, дигар ҳаракатҳои хусусияти шаҳвонидошта ё ҳаракатҳои бадаҳлоқонае, ки дар қисмҳои 1 ва 2 моддаи 142¹ КҶ ҔТ пешбинӣ гардидаанд, агар боиси ба вируси норасони масунини одам мубтало гардидани ҷабрдида шуда бошанд, пас ҳамчун ҳолати вазнинкунандай ҷазо, ҷавобгарии чиноятӣ бо қисми 3 моддаи 142¹ КҶ ҔТ фаро мерасад. Қисми мазкур бо қабули Қонуни ҔТ «Дар бораи ворид намудани тағириу иловаҳо ба КҶ ҔТ» аз 2-юми январи соли 2020, таҳти № 1662 илова гардидааст.

Категорияи чинояти мазкур, ки дар қисмҳои 1, 2 ва 3 моддаи 142¹ КҶ ҔТ пешбинӣ гардидааст, вазнин эътироф карда мешавад.

Бо қабули Қонуни ҔТ «Дар бораи ворид намудани тағириу иловаҳо ба КҶ ҔТ» аз 19-уми июли соли 2022, таҳти № 1896 ба моддаи 142¹ КҶ ҔТ эзоҳ дар мазмуни зайл илова гардидааст: «Ҷазои якумра маҳрум кардан аз ҳукуқи ишғоли мансабҳои муайян ва ё машғул шудан бо ғаъолияти муайян ба шахсе татбиқ карда мешавад, ки чиноятро нисбат ба ноболиг содир кардааст ва он дар санксияи моддаҳои боби мазкур пешбинӣ шудааст – аз манъ кардани ишғоли мансаб ва ё ғаъолияти омӯзгорӣ дар муассисаҳои давлатӣ ва гайридавлатии соҳаҳои маориф, тарбия, инкишофи ноболигон, ташкил намудани истироҳат ва солимгардонӣ, таъминоти тиббӣ, хифзи иҷтимоӣ ва хизматрасонии иҷтимоӣ, дар соҳаи варзиши кӯдакону наврасон, фарҳанг ва санъат бо иштироки ноболигон, инчунин машғул шудан ба чунин ғаъолияти дигаре, ки кор бо ноболигонро дар бар гирифтааст, иборат аст».

БОБИ XXVIII

ЧИНОЯТХО БА МУҚОБИЛИ ХУҚУҚ ВА ОЗОДИҲОИ КОНСТИТУТСИОНИИ ИНСОН ВА ШАҲРВАНД

- § 1. Мафҳум ва тавсифи умумии чиноятҳо ба муқобили хуқуқ ва озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд**
- § 2. Чиноятҳо ба муқобили хуқуқ ва озодиҳои шахсии инсон ва шаҳрванд**
- § 3. Чиноятҳо ба муқобили хуқуқ ва озодиҳои сиёсии инсон ва шаҳрванд**
- § 4. Чиноятҳо ба муқобили хуқуқ ва озодиҳои иҷтимоӣ-иктисодии инсон ва шаҳрванд**

§ 1. Мафҳум ва тавсифи умумии чиноятҳо ба муқобили хуқуқ ва озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд

Хифзи хуқуқ ва озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд яке аз вазифаҳои асосии конунни чиноятӣ ва хуқуқи чиноятӣ дониста шудааст. Асоси хуқуқии меъёри мазкурро Конститутсиия ҶТ ташкил медиҳад, баҳусус моддаи 5 Конститутсиия, ки инсон ва хуқуқу озодиҳои ўро арзиши олӣ эълон кардааст ва моддаи 14 Конститутсиия, ки зарурати хифзи хуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрвандро тавассути Конститутсиия, конунҳои ҷумҳурӣ ва санадҳои хуқуқии байналмилалие, ки аз тарафи Тоҷикистон эътироф шудаанд, ба миён гузоштааст¹¹⁹. Ҳамчунин, дар қисми 1 моддаи 2 КҔ ҟТ, ки ба вазифаҳои КҔ ҟТ баҳшида шудааст, хифзи хуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар мадди аввал қарор дорад.

Қонуни чиноятии Ҙумҳурии Тоҷикистон барои хифзи хуқуқ ва озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд дар боби 19 барои чиноятҳо ба муқобили хуқуқ ва озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд ҷавобгарии чиноятӣ муқаррар намудааст. Чиноятҳо ба муқобили хуқуқ ва озодиҳои конститутсионии инсон ва

¹¹⁹ Тафсир ба КҔ ҟТ / Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 14.

шахрванд дар боби 19 КҶ ҆ЧТ пешбинӣ шуда аз моддаҳои 143 то 164-ро дар бар мегиранд.

Асоси чиноятҳо ба муқобили ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрвандро мағҳумҳои ҳуқуқ ва озодии конститутсионӣ ташкил медиҳанд. Ҳамин тавр, равшани андохтан ба мағҳуми ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд, тавсиф ва таснифи онҳо барои пурра омӯҳтган ва дарки минбаъдаи мавзӯъҳои чиноятҳо ба муқобили ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд аҳаммияти хоса доранд.

Боби дуюми Конститутсиияи ҆ЧТ ҳуқуқ, озодӣ, вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд ном дошта, аз моддаҳои 14 то 47-ро дар бар мегирад.

Ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар соҳаҳои гуногуни ҳуқуқ (ҳуқуқи маданиӣ, чиноятӣ, меҳнатӣ, оилавӣ ва гайра), ки ҳар қадоми онҳо ҳуқуқ ва озодиҳоро дар соҳаҳои худ муқаррар мекунанд, мустаҳкам гардидаанд. Дар низоми умумии ҳуқуқу озодиҳо, нақши муҳимтаринро он ҳуқуқу озодиҳое, ки дар Конститутсиия мустаҳкам гардида, ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд ном гирифтаанд, ташкил медиҳанд.

Мувофиқи қисми 3 моддаи 5 Конститутсиияи ҆Чумхурии Тоҷикистон ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро давлат эътироф, риоя ва ҳифз менамояд. Дар моддаи 14 Конститутсиия мустаҳкам гардидааст, ки ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ба воситаи Конститутсиия, қонунҳои ҆Чумхурии Тоҷикистон, са-надҳои байналмилалие, ки аз тарафи Тоҷикистон эътироф шудаанд, ҳифз мегардад. Маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд танҳо бо мақсади таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои дигарон, тартиботи ҷамъиятӣ, ҳимояи соҳти конститутсионӣ, амнияти давлат, мудофиаи мамлакат, ахлоқи ҷомеа, сиҳатии аҳолӣ ва тамомияти арзии ҷумҳурӣ право дониста мешавад.

Ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд яке аз вазифаҳои асосии ҳуқуқи чиноятӣ дониста шудааст. Яке аз механизмҳои ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, муқаррар намудани ҷавобагарии чиноятӣ барои вайрон намудани онҳо мебошад. Бо қабул гардидан КҶ ҆ЧТ аз 21 майи соли 1998 ва муқаррар намудани ҷавобагарии чиноятӣ барои чиноятҳо ба муқобили ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд, ҆Чумхурии Тоҷикистон амалишавии бевоситаи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрвандро кафолат додааст.

Дар зери мағҳуми чиноятҳо ба муқобили ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд кирдорҳои ҳаракат ё бехара-

катии ба чамъият хавфноки бо қонунгузории чиноятӣ пешбининшудае дониста мешавад, ки қасдан ё аз беҳтиёти содир шуда, ба ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванди дар Конститутсияи ҶТ мустанаҳамшуда ва кафолат додашуда зарар мерасонанд ё таҳдииди расонидани чунин заرارҳоро ба вучуд меоранд.

Тавре қайд гардид, чиноятҳо ба муқобили ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд дар боби 19 КҔ ҟТ пешбинӣ шуда, аз моддаҳои 143 то 164-ро дар бар мегиранд.

Ба сифати объекти хелии (гуруҳии) чиноятҳо ба муқобили ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд шахсият баромад мекунад. Зоро, объекти хелии чиноят аз муносибатҳои чамъияти якхела иборат буда ва дар номи фасли Қисми маҳсуси КҔ ҟТ вобаста аз арзиши объект нишон дода шудааст. Чиноятҳо ба муқобили ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд дар фасли VII КҔ ҟТ, ки чиноятҳо ба муқобили ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд ном дорад, мустаҳкам карда шудаанд.

Объекти намудии ин чиноятҳо ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд дониста шудаанд. Зоро, объекти намудии чиноят аз муносибатҳои чамъиятие, ки дар боби Қисми маҳсуси КҔ ҟТ муқаррар шудаанд, таркиб ёфтааст. Чиноятҳо ба муқобили ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд дар боби 19 КҔ ҟТ, ки чиноятҳо ба муқобили ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд ном дорад, пешбинӣ шуда аз моддаҳои 143 то 164-ро дар бар мегиранд.

Аз рӯйи объекти бевоситаи чиноят, чиноятҳо ба муқобили ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрвандро шартан ба се гурӯҳ тақсим намудан мумкин аст:

1. Чиноятҳо ба муқобили ҳуқуқ ва озодиҳои шахсии инсон ва шаҳрванд. Ба ин гурӯҳ чиноятҳои зерин доҳил мешаванд: гайриконунӣ чамъ ва паҳн кардани маълумот оид ба хаёти шахсӣ (моддаи 144 КҔ), ошкор намудани сирри тиббӣ (моддаи 145 КҔ), вайрон кардани маҳрамияти мукотиба сӯҳбатҳои телефонӣ, муросилот ва муҳобирот телеграфӣ ё дигар муҳобирот (моддаи 146 КҔ), вайрон намудани даҳлопазирии манзил (м. 147 КҔ), гайриконунӣ маҳдуд кардани тағирии макон, интихоби озоди маҳалли зист, тарки чумхурӣ кардан ва бозгаштани шаҳрванд ба он (моддаи 149 КҔ), монеъ шудан ба фаъолияти иттиҳодияҳои динӣ (моддаи 157 КҔ), монеъ шудан ба гузаронидани мачлис, гирдиҳамоӣ, намоиш, роҳпаймоӣ, пикетгузорӣ ё иштирок дар онҳо (моддаи 161 КҔ), вайрон кардани қонунҳо оид ба муроҷиа-

ти шаҳрвандон (моддаи 163 КЧ), монеъ шудан ба гирифтани таҳсилоти ҳатмии умумии асосӣ (нӯҳсола) (моддаи 164 КЧ).

2. Чиноятҳо ба муқобили ҳуқуқ ва озодиҳои сиёсии инсон ва шаҳрванд. Ба ин гурӯҳ чиноятҳои зерин дохил мешаванд: вайрон кардани баробарҳуқуқии шаҳрвандон (моддаи 143 КЧ), шиканча (моддаи 143¹ КЧ ҶТ), радди додани маълумот ба шаҳрванд (моддаи 148 КЧ), монеъ шудан ба татбиқи ҳуқуқҳои интихоботӣ ва фаъолияти комиссияҳои интихоботӣ (моддаи 150 КЧ), соҳтакории ҳуҷҷатҳои интихоботӣ, ҳуҷҷатҳои раъйпурсӣ ё ҳисоби нодурусти овоз (моддаи 151 КЧ), монеъ шудан ба фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ (моддаи 158 КЧ), ташкили ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ташкилоти диние, ки ба шаҳсият ва ҳуқуқи шаҳрвандон таҷовуз мекунанд (моддаи 159 КЧ), вайрон кардани тартиби ташкил ва гузаронидани маҷlisҳо, гирдиҳамоиҳо, намоишҳо, пикетгузориҳо ва роҳпаймоиҳо (моддаи 160 КЧ ҶТ), монеъ шудан ба фаъолияти қонунии касбии журналистон (моддаи 162 КЧ).

3. Чиноятҳо ба муқобили ҳуқуқ ва озодиҳои иҷтимоии инсон ва шаҳрванд. Ба ин гурӯҳ чиноятҳои зерин дохил мешаванд: маҷбур намудан барои иштирок дар корпартой ва ё рад кардани иштирок дар корпартой (моддаи 152 КЧ), роҳбарӣ ба корпартоии манъшуда дар шароити вазъияти фавқулода (моддаи 152¹ КЧ ҶТ), вайрон кардани қонунҳои меҳнат (моддаи 153 КЧ), напардохтани музди меҳнат, нафақа, стипендия, ёрдампулӣ ё дигар пардохтҳо (моддаи 153¹ КЧ), вайрон кардани қоидаҳои муҳофизати меҳнат (моддаи 154 КЧ), беасос саркашӣ намудан аз қабул кардан ба кор ё беасос аз кор сабукдӯш намудани зани синни қӯдакаш то сесола (моддаи 155 КЧ), вайрон кардани ҳуқуқҳои муаллифӣ ва ҳуқуқҳои вобаста ба он (моддаи 156 КЧ), вайрон кардани ҳуқуқҳо ба ихтироот, намунаҳои саноатӣ ва моделҳои муғифид (моддаи 156¹ КЧ).

Ҷабрдида дар ин ҷиноят ҳамагуна шаҳси воқеиен ба ҳисоб меравад, ки ҳуқуқ ва озодиҳои Конститутсионии ӯ поймол гардианд.

Тарафи объективии ҷиноятҳо ба муқобили ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд аз ҳаракат яъне, монеъ шудан дар ба амал баровардани ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсионии худ аз ҷониби шаҳрванд ё беҳаракатӣ аз ҷониби шаҳси ваколатдор иҷро накардани уҳдадориҳои касбии худ баҳри таъмин намудани баамалбарории ҳуқуқ ва озодиҳо иборат аст.

Аз рўйи соҳти (конструксияи) худ, бештари таркиби чиноятҳо ба муқобили ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд расмӣ мебошанд. Таркибҳои моддӣ танҳо дар қисми 1 моддаи 143, қисми 1 моддаи 144, қисми 3 моддаи 145, моддаи 148, моддаи 154, моддаи 156 ва гайра дида мешаванд. Инчунин, таркибҳое ҳастанд, ки расмию моддӣ дониста шудаанд.

Бояд қайд намуд, ки таркиби чинояти пешбининамудаи қисми 1 моддаи 160 КҶ ҶТ ба гурӯҳи таркибҳо бо преюдитсияи маъмурӣ дохил мешавад. Таркибҳо бо преюдитсияи маъмурӣ, таркибҳое дониста мешаванд, ки барои шахсро ба ҷавобгарии чиноятӣ қашидан қонунгузор шарт гузаштааст, ки ў бояд қаблан дар давоми соли пас аз додани ҷазои маъмурӣ кирдорҳои пешбинӣ намудаи моддаҳои даҳлдори КҶ ҶТ содир карда бошад.

Тарз аломати ҳатмии тарафи объективӣ дар баъзе таркибҳо омадааст. Масалан, банди «а» қисми 2 моддаи 143 вайрон кардани баробархукукии шаҳрвандон.

Тарафи субъективии чиноятҳо ба муқобили ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд бештар дар қасди бевосита ифода мегардад. Моддаи 154 КҶ бошад, чӣ қасдона ва чӣ аз беэҳтиёти содир шуданаш мумкин аст.

Барои як қатор таркибҳо мақсад ва ангеза ҳатмӣ мебошад.

Мақсади чиноят – ин тасаввурот оид ба натиҷаҳои чиноят мебошад, ки субъект барои ноил шудан ба он қӯшиш менамояд¹²⁰. Масалан, мақсади таркиби қисми 1 моддаи 143¹ КҶ ҶТ аз шахси таҳти шиканча қарордошта ё шахси сеюм гирифтани маълумот ё икrorшавӣ мебошад, дар моддаи 156 КҶ бошад мақсад ба соҳибияти каси дигар додан аст. Мақсадҳои мазкур дар моддаҳои даҳлдор мушаххасан нишон дода шуда, ба сифати аломати ҳатмии таркиби чиноят баромад менамоянд.

Ангеза дар моддаҳои зерин ҳамчун аломати ҳатмӣ омадааст: моддаи 144 КҶ бо ғарази шахсӣ ё ҳавасмандии шасӣ, моддаи 153¹ ғараз ё дигар манфиатҳои шахсӣ,

Моддаҳои боби 19 КҶ ҶТ чунин соҳта шудаанд, ки барои кӯшодани мағҳумҳои онҳо ба дигар соҳаҳои ҳуқуқ муроҷиат намуданро талаб мекунад.

Субъекти чиноятҳо ба муқобили ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд шахси ҷисмонии муқаллафи ба синни 16 расида мебошад. Аксарияти ин чиноятҳо субъекти маҳсусро пешбинӣ менамоянд. Масалан, шахсе, ки таҳқиқ ва тафтиши пеша-

¹²⁰ Шарипов Т.Ш., Азимов Н.Б., Камолов З.А., Насриддинов М.Н. Ҳуқуқи чиноятӣ. Қисми умумӣ. Душанбе, 2010. С. 118.

кӣ мегузаронад (моддаи 143¹ КҔ), шахс бо истифода аз мақоми хизматӣ (моддаҳои 146 КҔ, 147 КҔ ва гайра), узви комиссияи интихоботӣ, гурӯҳи ташаббускор, комиссия оид ба гузаронидани райъпурсӣ (моддаи 151 КҔ), корфармо, роҳбари корхона, муассиса ё ташкилот (моддаи 153¹ КҔ) ва монанди инҳо.

Қисмати зиёди диспозитсияи ҷиноятҳо ба муқобили ҳукуқ ва озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд ҳусусияти бланкетӣ доранд. Вобаста ба ин, дар амалияи тағтишотию судӣ зарур аст, ки ба дигар санадҳои меъёрии ҳукуқӣ ба монандӣ Конститутсияи ҶТ, Эъломияи умумии ҳукуки башар, Паймони байналмилалӣ оид ба ҳукуқҳои шахсӣ ва сиёсӣ, Паймони байналмилалӣ оид ба ҳукуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, Конвенсияи Париж оид ба ҳифзи объектҳои моликияти саноатӣ, Кодекси мурофиавии ҷиноятии ҶТ, Қонуни конститутсияни ҶТ «Дар бораи райъпурсии ҶТ» Қонуни ҶТ «Дар бораи маҷлисҳо, гирдиҳамоиҳо, ҷорабиниҳо ва роҳпаймоиҳо» ва дигар қонунҳо ва санадҳои зериқонунӣ муроҷиат намуд.

§ 2. ҈иноятҳо ба муқобили ҳукуқ ва озодиҳои шахсии инсон ва шаҳрванд

Ҳукуқ ва озодиҳои шахсии инсон ва шаҳрванд тавассути Конститутсияи ҶТ, санадҳои ҳукукии байналмилалии эътирофнамудаи он ва дигар санадҳои меъёрию ҳукукии миллӣ ва ҳориҷӣ эътироф, риоя ва ҳифз карда мешавад.

Снади асосие, ки дар он ҳукуқ ва озодиҳои инсон муқаррар қарда шудааст Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Ҳамзамон баъзе паҳлӯҳои ҳукуқ ва озодиҳои шахсии инсон ва шаҳрванд дар Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат бо вируси норасони масунияти одам ва бемории пайдошуни норасони масуният», «Дар бораи фаъолияти оперативӣ-чустучӯй», «Дар бораи вазъи ҳукукии шаҳрвандони ҳориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи маҷлисҳо, гирдиҳамоиҳо, ҷорабиниҳо ва роҳпаймоиҳо», «Дар бораи муроҷиати шаҳрвандон», «Дар бораи маориф» ва дигар қонунҳои ҷумҳурӣ дарҷ карда шудаанд.

Таҳти мағҳуми ҷиноятҳо ба муқобили ҳукуқ ва озодиҳои шахсии инсон ва шаҳрванд кирдор ҳаракат ё беҳаракатии ба ҷамъият ҳавфноки бо қонуни ҷиноятӣ пешбинишудае дониста мешавад, ки қасдан содир шуда, ба ҳукуқ ва озодиҳои шахсии инсон, ки дар

Конститусияи ҖТ ва дигар санадҳои меъёрии хукуқӣ муқаррар шудаанд, тачовуз менамоядд.

Ҳамаи чиноятҳое, ки ба муқобили хукуқ ва озодиҳои шахсии инсон ва шаҳрванд равона карда шудаанд, дар моддаҳои зерини КҖ ҖТ пешбинӣ карда шудаанд:

- 1) шиканча (моддаи 143¹ КҖ ҖТ);
- 2) гайриқонунӣ чамъ ва паҳн кардани маълумот оид ба ҳаёти шаҳсӣ (моддаи 144 КҖ ҖТ);
- 3) ошкор намудани сирри тиббӣ (моддаи 145 КҖ ҖТ);
- 4) вайрон кардани маҳрамияти мукотиба сӯхбатҳои телефонӣ, муросилот ва мухобирот телеграфӣ ё дигар мухобирот (моддаи 146 КҖ ҖТ);
- 5) вайрон намудани даҳлнопазирии манзил (моддаи 147 КҖ ҖТ);
- 6) гайриқонунӣ маҳдуд кардани тағиӣи макон, интиҳоби озоди маҳалли зист, тарки чумхурӣ кардан ва бозгаштани шаҳрванд ба он (моддаи 149 КҖ ҖТ);
- 7) монеъ шудан ба фаъолияти иттиходияҳои динӣ (моддаи 157 КҖ ҖТ);
- 8) вайрон кардани қонунҳо оид ба муроҷиати шаҳрвандон (моддаи 163 КҖ ҖТ);
- 9) монеъ шудан ба гирифтани таҳсилоти ҳатмии умумии асосӣ (нӯҳсола) (моддаи 164 КҖ ҖТ).

Шиканча

Шиканча ҳамчун чиноят дар моддаи 143¹ КҖ ҖТ муқаррар гардида, аз 3 қисм иборат мебошад.

Озодӣ аз шиканча ва муносибат ё ҷазодиҳии бераҳмона, гайриинсонӣ ва таҳкиркунанда ба гурӯҳи хукукҳои шаҳсӣ ва сиёсии хукуқи башар доҳил карда шудааст. Яке аз проблемаҳои ҷаҳони муосир ва башарият ин манъи шиканча, ҷазо ва муносибати гайриинсонӣ нисбати инсон ва шаҳрванд ба ҳисоб меравад.

Шиканча яке аз ҷиддитарин амали поймолкунии хукуқи инсон мебошад. Манъи шиканча дар санадҳои байналмилалӣ пешбинӣ карда шудааст. Масалан, дар Эъломияи умумии хукуқи башар (1948)¹²¹, Паймони байналмилалӣ доир ба хукукҳои шаҳрвандӣ ва

¹²¹ Эъломияи умумии хукуқи башар аз 10 декабря соли 1948 // Асноди асосии байналхалқӣ дар бораи хукуқи башар. Душанбе, 1999.

сиёсӣ (1966)¹²², Паймони зидди шиканча ва дигар намудҳои муносабат ва ҷазои бераҳмона, гайриинсонӣ ё таҳқиркунандай шаъну шараф (1984), Қоидаҳои ҳадди ақали стандартҳои муносабат бо маҳбусон (1955), Эъломияи хифзи тамоми шахсон аз шиканча ва дигар намудҳои муносабатҳои золимона, гайриинсонӣ ё таҳқиркунандай қадру қиммати шахс (1975), Маҷмӯаи принципҳои ҳимояи ҳамаи ашҳоси боздошт шуда ё дар ҳама гуна шакли дигар ҳабсшуда (1988), Қоидаҳои СММ барои ҳимояи ноболигони аз озодӣ маҳрумшуда (1990) ва гайра.

Мувофиқи кисми 2 моддаи 18 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон даҳлноразии шахс кағолат дода шуда, дар баробари ин муқаррар қарда шудааст, ки нисбати ҳеч кас шиканча, ҷазо ва муносабати гайриинсонӣ раво дида намешавад.

Аз нигоҳи ҳуқуқи байналмилалӣ, истифодаи шиканча нисбати инсон яке аз намудҳои дағалона вайрон кардани ҳуқуқҳои инсон ва шаҳрванд ба шумор рафта, набояд дар ягон ҳолат роҳ дода шавад. Озодӣ аз шиканча ҳуқуқи мутлақи инсон буда, набояд дар ягон ҳолат маҳдуд қарда шавад. Ҳарчанд ки моддаи 14 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бâъзе ҳолатҳо маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодиҳоро пешбинӣ намуда бошад ҳам, истифодаи шиканча манъ аст. Ба ҳамин мақсад Эъломияи умумии ҳуқуқи башар (минбаъд ЭУХБ) дар моддаи 5 пешбинӣ менамояд, ки ҳеч кас набояд мавриди шиканча ва муносабат ё ҷазодиҳии бераҳмона, гайриинсонӣ ё таҳқиркунанда қарор гирад.

Конвенсияи байналмилалӣ дар бораи ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ (минбаъд МБҲШС) низ пешбинӣ қардааст, ки ҳеч кас набояд таҳти шиканча ё муносабат ва ҷазои бераҳмона, гайриинсонӣ ё таҳқиркунанда қарор дода шавад. Аз чумла, ягон шахс набояд бидуни ризояти озодонаи ў таҳти таҷрибাহои тиббӣ ё илмӣ қарор дода шавад.

Дар баробари ҳамаи ин санадҳо 10 декабря соли 1984 аз тарафи СММ Конвенсия бар зидди шиканча ва дигар муносабат ва ҷазодиҳии бераҳмона, гайриинсонӣ ё таҳқиркунанда қабул қарда шудааст, ки дар муқаррароти умумӣ дар бораи шиканча, манъи шиканча, уҳдадориҳои давлат оид ба пешгирии шиканча, додани хисбот оид ба истифодаи шиканча дар давлатҳои алоҳида ва монанди инҷо пешбинӣ қарда шудааст. Қабули санади мазкур барои аз байн бурдани шиканча дар арсаи ҷаҳон нақши муҳимро бозид.

¹²² Конвенсияи байналхалқӣ доир ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ аз 16 декабря соли 1966 // Асноди асосии байналхалқӣ дар бораи ҳуқуқи башар. Душанбе, 1999.

Мафхуми шиканча дар қисми 1 моддаи 143¹ КҔ ҔТ дода шудааст. Мувофиқи он (қисми 1 моддаи 143¹) шиканча – қасдан рasonидани азобу уқубати ҷисмонӣ ва (ё) рӯҳӣ, ки аз ҷониби шахсе, ки таҳқиқ ё тағтиши пешакӣ мегузаронад ё шахси мансабдори дигар ё бо таҳрики онҳо ё розигии хомӯшонаи онҳо ё бо огоҳӣ доштани онҳо аз ҷониби шахси дигар, бо мақсади аз шахси таҳти шиканча қарордошта ё шахси сеюм гирифтани маълумот ё иқроршавӣ ё ҷазо додани ў барои ҳаракате, ки содир намудааст ё дар содир намудани он гумонбар шудааст, инчунин тарсонидан ё маҷбур кардани ў ё шахси сеюм ё бо сабаби дигаре, ки ба ҳар гуна табъиз (дискриминатсия) асос ёфтааст, мебошад.

Умуман, шиканча яке аз вазнинтарин поймолкуни хуқуқи башар мебошад, чунки он ҳуҷуми мустақим ба шахсият ва шарафи инсонро дар назар дорад. Манъи шиканча ва дигар шаклҳои бадрафтории ҷисмонӣ ва ақлонӣ, ё худ хуқуқ ба даҳолатнопазирӣ ва шарафи шахсӣ, хуқуқи мутлақи башарӣ мебошанд, бинобар ин набояд дар ягон шароити таҳқиқ қарор гиранд. Конвенсия бар зидди шиканча ва дигар муносибат ва ҷазодиҳии бераҳмона, гайриинсонӣ ё таҳқиқунанда мукаррар кардааст, ки ҳатто дар давраи ҷанг ва вазъияти фавқулода ҳам давлатҳо набояд ба маҳдуд ё таҳқиқ намудани хуқуқ ба даҳолатнопазирӣ ва шарафи шахсӣ роҳ диҳанд. Инчунин, дар мавриде, ки гумонбаршуда дар бораи ҳуҷумҳои ҳавфнок, ки ҳаёти аҳолии осоиштаро зери ҳатар гузошта метавонанд, маълумот дошта бошад ҳам, давлат набояд методи пурсиши риоя накардани манъи шиканча ва муомилаи бадро истифода барад.

Бояд қайд намуд, ки баъзе масъалаҳои ҷавобгарии ҷиноятӣ барои шиканча аз тарафи як зумра олимони ватанӣ кор карда ба-ромада шудааст¹²³.

Мукаррар намудани ҷавобгарии ҷиноятӣ барои шиканча, ин иҷро кардани уҳдадориҳои муқаррарнамудаи санадҳои байналми-

¹²³ Ниг.: Бахриддинов Э.С. Масоили шиканча дар криминология // Масоили назарияйӣ ва амалии хуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: маводи конфронси илмӣ-амалӣ бахшида ба 62-юмин солгарди қабули Эъломияи умумии хуқуқи башар. Душанбе, 2011. С. 24-28; Диноршоев А.М. Запрет на применение пыток // Свобода от пыток (сборник материалов). Душанбе: Бюро по правам человека, 2008. С. 3-7; Қудратов Н.А. Озодӣ аз шиканча ҳамчун хуқуқи мутлақи инсон ва шаҳрванд // Масоили назарияйӣ ва амалии хуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: маводи конфронси илмӣ-амалӣ бахшида ба 62-юмин солгарди қабули Эъломияи умумии хуқуқи башар. Душанбе, 2011. С. 160-165 ва ғайра.

лалӣ аз тарафи Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин, мутобиқнамоии қонунгузории милий ба санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ мебошад.

Ҳарчанд ки Ҷумҳурии Тоҷикистон 21 июля соли 1994 ба Конвенсияни зидди шиканча ва дигар намудҳои муносибат ва ҷазои бераҳмона, гайриинсонӣ ё таҳқиркунандай шаъну шараф (1984) ҳамроҳ шуда ва он барои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10 февраля соли 1995 эътибори ҳуқуқӣ пайдо намуда бошад ҳам, танҳо 16 апреля соли 2012 бо Қонуни ҔТ № 808 ба КҔ ҔТ тағйиру иловаҳо ворид карда шуд. Яке аз ин иловаҳо дар моддаи 143¹ КҔ ҔТ муқаррар намудани ҷавобгарии ҷиноятӣ барои шиканча мебошад. Ин маъни онро надорад, ки то соли 2012 барои истифодай шиканча дар КҔ ҔТ ҷавобгарии ҷиноятӣ муқаррар нашуда бошад. КҔ ҔТ ҳамаи кирдорҳои бо шиканча алоқамандро ба сифати ҷиноят эътироф менамуд.

Бо мақсади таъмини дуруст ва якхелаи татбиқи меъёрҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҳуқуқу озодиҳо ва даҳлнапазирии шаҳс, шаъну шарафи инсон ва шаҳрвандро таъмин менамоянд, инчунин ба тарики даҳлдор иҷро намудани уҳдадориҳое, ки аз Конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид зидди шиканча ва дигар намудҳои муносибат ва ҷазои бераҳмона, гайриинсонӣ ё таҳқиркунандай шаъну шараф (минбаъд Конвенсия) ва дигар санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки аз тарафи Тоҷикистон эътироф шудаанд, бармеоянд, Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 25 июня соли 2012 таҳти №1 Қарор «Дар бораи татбиқ намудани меъёрҳои қонунгузории ҷиноятӣ ва мурофиавии ҷиноятӣ оид ба мубориза бар зидди шиканча»-ро қабул намуд¹²⁴.

Объекти ҷиноят озодӣ аз шиканча ва дигар намудҳои муносибат ва ҷазои бераҳмона, гайриинсонӣ ва таҳқиркунандай шаъну шараф мебошад.

Ба сифати ҷабрдида аз ҷиноят гумонбаршуда, айбдоршаванд, шоҳидон ва шахсони сеом баромад мекунанд.

Тарафи объективии ҷиноятро кирдорҳои зерин ташкил медиҳанд:

а) қасдан расонидани азобу уқубати ҷисмонӣ бо мақсади аз шаҳси таҳти шиканча қарордошта ё шаҳси сеом гирифтани маълумот ё икроршавӣ ё ҷазо додани ў барои ҳаракате, ки содир намудааст ё дар содир намудани он гумонбар шудааст. Зери мағҳуми «азобу уқубати ҷисмонӣ» (азият, дард) чунин азобу уқубате

¹²⁴ Маҷмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 188-194.

(азият, дард) фаҳмида мешавад, ки шахсро аз имконияти бо ирода мувофиқи хохиш, ният ва манфиати худ амал намудан маҳрум мекунанд ё ин ки ҷиддан аз чунин имкониятҳо маҳдуд месозанд.

б) қасдан расонидани азобу уқубати рӯҳӣ бо мақсади аз шахси таҳти шиканча қарордошта ё шахси сеюм гирифтани маълумот ё икrorшавӣ ё ҷазо додани ў барои ҳаракате, ки содир намудааст ё дар содир намудани он гумонбар шудааст;

в) тарсонидани ў (шахси таҳти шиканча қарордошта) ё шахси сеюм ё бо сабаби дигаре, ки ба ҳар гуна табъиз (дискриминатсия) асос ёфтааст;

г) маҷбур қардани ў (шахси таҳти шиканча қарордошта) ё шахси сеюм ё бо сабаби дигаре, ки ба ҳар гуна табъиз (дискриминатсия) асос ёфтааст.

Ҳаракатҳои қонуни зерини шахсони мансабдор оид ба татбиқи чораҳои маҷбуркунии мурофиавӣ шиканча эътироф намешаванд: пешгирии ҳаракатҳои зиддиҳукукии гумонбаршуда (айборшаванда, судшаванда, маҳқумшуда); истифодаи қонуни силоҳ ва воситаҳои маҳсус (кишанҳо, қалтакҳо ва файра); дастгир қардан; дар ҳабс нигоҳ доштан бо қарори даҳлдори таҳқиқаранда, муфаттиш, прокурор ва суд, дар асоси ҳукми суд аз озодӣ маҳрум сохтан ва дигар ҳаракатҳои мақомоти таъқиби чиноятӣ, ки баҳри иҷроиши вазифаҳои мурофиавии чиноятӣ равона қарда шудааст¹²⁵.

Амалия ва назарияи ҳуқуқи чиноятӣ нишон медиҳад, ки шиканча мумкин аст бо роҳу усуљҳои гуногун содир қарда шавад. Аз ҳама маъмултарини онҳо шиканҷаи ҷисмонӣ, рӯҳӣ ва ҳусусияти шаҳвонӣ дошта ба шумор меравад. Ба шиканҷаи ҷисмонӣ ин амалҳо дохил мешавад: нафастир намудан бо роҳи ба оби ифлос ғӯтонидани шаҳс, лату кӯб қардан, шиканча намудани шаҳс ба воситаи кувваи барқ, қандани ноҳунҳо, овехтан ва нишондани шаҳс дар ҳолати барои ў ногувор. Ба шиканҷаи рӯҳӣ бошад, дар зери мусикии баланд доштани шаҳс, дар ҳуҷраи нороҳат нигоҳ доштан ва монанди инҳо дохил мешаванд. Ба шиканҷаи дорои ҳусусияти шаҳвонӣ, асосан, таҷовуз ба номус, урён намудани шаҳс, содир қардани ҳаракатҳои бадаҳлоқонаи дорои ҳусусияти шаҳвонӣ дошта дохил қарда мешаванд.

Шароити содиршавии чиноят, давраи таҳқиқ, тафтиши пешақӣ, ҳангоми адой ҷазо дар муассисаҳои даҳлдор мебошад.

Тарафи субъективии чиноят дар қасди бевосита ифода мегардад, яъне гунаҳгор дарк менамояд, ки берун аз доираи мукаррароти

¹²⁵ Маҷмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 190.

қонунгузории мурофиавӣ амал намуда истода, шахсрӯ қасдан азобу уқубати ҷисмонӣ ва (ё) рӯҳӣ дода, инчунин ўро маҷбур ва тарсонаида истодааст ва ҳоҳони содир кардани чунин кирдор аст.

Мақсад - аломати ҳатмии тарафи субъективи буда, дар аз шахси таҳти шиканҷа қарордошта ё шахси сеюм гирифтани маълумот ё иқроршавӣ ё ҷазо додани ў барои ҳаракате, ки содир намудааст ё дар содир намудани он гумонбар шудааст, тавсиф мейбад.

Субъекти ҷиноят – маҳсус, яъне ба сифати он таҳқиқбараандагон ё шахсоне, ки тафтишоти пешакиро мебаранд ё шахси мансабдори дигар баромад мекунанд.

Мағхуми шахси мансабдори дигар, ки дар моддаи 1431-и КҶ дарҷ шудааст на танҳо шахси мансабдори мақомоти таъқиби ҷиноятӣ, балки шахсеро низ дар назар дорад, ки ба таври доимӣ, муваққатӣ ё бо ваколати маҳсус вазифаи намояндаи ҳокимиya тро ба ҷо меоварад ё вазифаҳои ташкилию амрдиҳӣ, маъмурию ҳочагидориро дар мақомоти ҳокимиya давлатӣ, муассисаҳои давлатӣ, мақомоти худидоракунии маҳаллӣ, инчунин дар Қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар қӯшунҳо ва ҷузъу томҳои ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом медиҳад (банди 2-и эзоҳ ба моддаи 314 КҶ).

Дар қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи татбиқ намудани меъёрҳои қонунгузории ҷиноятӣ ва мурофиавии ҷиноятӣ оид ба мубориза бар зидди шиканҷа» аз 25 июни соли 2012 баъзе ҳолатҳои бандубастшавандай шиканҷа бо дигар ҷиноятҳое, ки дар Қисми маҳсуси КҶ пешбинишудаанд, муқаррар қарда шудааст.

Агар дар натиҷаи шиканҷа ҷабрдида ба ҳолати очизӣ оварда, сипас ба марғ расонида шуда бошад, куштори чунин шахс бояд илова бо банди «в» қисми 2-и моддаи 104 КҶ ҳамчун куштани шахсе, ки дар ҳолати очизӣ қарор доштани ў барои гунахгор баръало аён аст, бандубаст қарда мешавад.

Шиканҷа аз дигар ҳаракатҳои марбут ба сӯйистифода аз ваколаҳои мансабӣ, ё баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ, ки бо моддаҳои 314 ва 316-и КҶ ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст, фарқ дорад. Кирдор, агар бо расонидани азобу уқубати ҷисмонӣ ва ё рӯҳӣ ба ҷабрдида аз ҷониби шахси мансабдор барои ноил гардидан ба мақсадҳои дар моддаи 1431-и КҶ нишондода шуда, содир шуда бошанд, дар асоси меъёри маҳсуси моддаи дар боло зикргардидан ба ҳояд бандубаст қарда шавад. Дар ин ҳолат кирдори содир-

шуда бандубасти иловагиро бо моддаҳои 314 ва 316-и КЧ талаб наменамояд¹²⁶.

Дар қисми 2 моддаи 143¹ КЧ ҶТ барои содир намудани кирдорҳои пешбининамудаи қисми 1 моддаи 143¹ ҷавобгарии ҷиноятӣ муқаррар қарда шудааст:

а) такроран, яъне барои ҷинояти шиканҷаи қаблан содиркардааш гунаҳгор аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод қарда нашуда, ё доги судиаш барҳам нахӯрда ё бардошта нашуда бошад.

б) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ. Ҳангоми бандубаст намудани ҳаракатҳои айборшаванд, судшаванд бо кирдори мазкур ҳамчун аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ содир намудани ҷинояти шиканҷа бояд талаботи қисми 2-и моддаи 39 КЧ ба инобат гирифта шавад.

в) нисбати зане, ки ҳомиладории ў барои гунаҳгор аён аст ё шахси баръало ноболиг ё нисбати маъюб. Барои бандубасти кирдор бо ҳаракати мазкур қонун ҳамчун шарти зарурӣ талаб менамояд, ки гунаҳгор бояд донад, ки ҷабрдида ҳомиладор аст, ё баръало ноболиг аст ё дар ҳолати маъюбӣ қарор дорад ва дидаву дониста ин ҷиноятро содир қардааст. Дар бораи аниқ донистани ин ҳолат масалан, нишонаҳои берунии ҳомила, маъюб, ноболиг будан ва дигар маълумоти мавҷуда метавонанд шаҳодат диханд. Шахсе, ки барои ҳомиладории ҷабрдида маълумоти аниқ надорад, бо банди «в» қисми 2-и моддаи 143¹ КЧ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашида намешавад. Давомнокии ҳомиладорӣ ба бандубасти кирдори содиргардида, дар чунин шакл аҳаммият надорад.

Барои муайян қардани ноболигии шахс синну соли ў бояд муайян қарда шавад. Мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон шахси ноболиг шахсе мебошад, ки ба синни 18 нарасидааст. Маъюб бошад – шахсест, ки дар натиҷаи нуқсёбии саломатӣ бо коҳиши устувори вазифаҳои организм аз беморӣ, ҷароҳат, иллати ҷисмонӣ ва ақлонӣ боиси маҳдуд шудани фаъолияти ҳаётӣ гардидааст ва ба ҳифзи иҷтимоӣ ниёз дорад. Гурӯҳи (I – III) маъюб ба рои бандубасти ҷиноят аҳаммият надорад.

г) бо расонидани зарари миёна ба саломатӣ содир шуда бошад. Дар ин маврид ҳаракатҳои гунаҳгор бандубасти иловагиро бо моддаҳое, ки ҷавобгарии ҷиноятро барои қасдан расонидани зарари миёна ба саломатии шахс вобастаанд, талаб намекунад. Зарари миёна аз тарафи экспертоҳо, ҳангоми гузаронидани экспертизai суддӣ-тиббӣ муайян қарда мешавад.

¹²⁶ Маҷмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 189.

Дар қисми 3 моддаи 143¹ КЧ ҦТ барои кирдорҳои пешбининамудаи қисмҳои якум ва дуюми моддаи 143¹ КЧ ҦТ, агар:

а) бо расонидани зарари вазнин ба саломатӣ содир шуда бошанд;

б) аз беэҳтиётӣ боиси марги ҷабрдида ё боиси дигар оқибатҳои вазнин гардида бошанд, ҷавобгарии ҷиноятӣ муқаррар карда шудааст.

Мувофиқи ба моддаи 18 КЧ ҦТ қисми 1 моддаи 143¹ КЧ ҦТ ба категорияи ҷиноятҳои миёна, қисми 2 моддаи 143¹ ба категорияи ҷиноятҳои дараҷаи вазнин ва қисми 3 моддаи 143¹ ба категорияи ҷиноятҳои маҳсусан вазнин дохил мешаванд.

Ғайриқонунӣ ҷамъ ва паҳн қардани маълумот оид ба ҳаёти шахсӣ

Ғайриқонунӣ ҷамъ ва паҳн қардани маълумот оид ба ҳаёти шахсӣ ҳамчун ҷиноят дар моддаи 144 КЧ ҦТ муқаррар гардида, аз 2 қисм иборат мебошад.

Ҷинояти мазкур ҳуқуқи ҳар як шахсро ба ҳаёти шахсӣ, ки сирри шахсӣ ё оилавиро дар бар мегирад ва он дар қисми 2 моддаи 23 Конститутсияи ҦТ муқаррар шудааст, хифз менамояд. Мувофиқи қисми 2 моддаи 23 Конститутсии ҦТ дар бораи ҳаёти шахсии инсон бе розигии ӯ ҷамъ намудан, нигоҳ доштан, истифода ва паҳн қардани маълумот манъ аст.

Заминаи ҳуқуқии ин меъёри конститутсионӣ моддаи 12 Эъломии умумии ҳуқуқи башар ва моддаи 17 Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шахсӣ ва сиёсӣ, оид ба он ки ҳеч кас набояд мавриди даҳолати ҳудсарона ба ҳаёти шахсӣ ва оилавӣ қарор гирад, мебошад.

Дар моддаи 144 КЧ ҦТ барои ғайриқонунӣ ҷамъ қардан ё паҳн намудани маълумот оид ба ҳаёти шахсӣ, ки сирри шахсӣ ё оилавии шахси дигарро дар бар мегирад бидуни иҷозати ӯ, ё паҳн қардани чунин маълумот дар баромадҳои оммавӣ, асар дар воситаҳои аҳбори омма ё дар шабакаи интернет, агар чунин кирдор боғарази шахсӣ ё ҳавасмандии шахсӣ анҷом дода шуда, ба ҳуқуқ ва мағниятҳои қонуни шаҳрванд зарар расонда бошад, ҷавобгарии ҷиноятӣ муқаррар карда шудааст.

Объекти ҷиноятро муносибатҳои ҷамъиятие, ки ҳуқуқу озодиҳои конститутсионии инсонро ба ҳаёти шахсӣ, ки сирри шахсӣ ё оилавиро дар бар мегирад, ташкил мекунанд.

Сирри шахсӣ – ин маълумоте мебошанд, ки хислати маҳсусан шахсӣ дошта, ҳолати ҳаёти шахс, вазъи саломатии ӯ, майл, рағбат,

ҳавас, ишқ, ҳолати маҳрамонаи ҳаёти ў, дафтари хотира (ёддошт) ва монанди инҳоро дар бар мегирад. Ин маълумот пинҳон ва ҳифз карда шуда, гайриқонунӣ чамъ ва паҳн намудани онҳо метавонад ба ҳукуқ ва манфиатҳои қонунии шаҳрванд зарар расонад. Ҳар як шахс (фард) доира ва ҳудуди ҳаёти шаҳсиашро худ муайян мекунад.

Сирри оилавӣ – ин маълумот ва ахбороте мебошад, ки аз муносибатҳо дар оила, аз никоҳ, якҷоя истиқомат намудан, таваллуд, фарзандҳонӣ ва гайра бармеоянд ва онҳо бояд аз мудоҳилаи но-матлуб ва гайриқонунӣ пинҳон ва ҳифз карда шуда, гайриқонунӣ чамъ ва паҳн намудани онҳо метавонад ба ҳукуқ ва манфиатҳои қонунии шаҳрванд зарар расонад.

Тарафи объективии ҷиноят дар яке аз ҳаракатҳои зерин ифода мейбад:

а) гайриқонунӣ чамъ кардани маълумот оид ба ҳаёти шахсӣ, ки сирри шахсӣ ё оилавии шахси дигарро дар бар мегирад;

б) гайриқонунӣ паҳн намудани маълумот оид ба ҳаёти шахсӣ, ки сирри шахсӣ ё оилавии шахси дигарро дар бар мегирад;

в) гайриқонунӣ паҳн намудани маълумот оид ба ҳаёти шахсӣ, ки сирри шахсӣ ё оилавии шахси дигарро дар бар мегирад дар ба-ромадҳои оммавӣ, асар дар воситаҳои ахбори омма ё дар шабакаи интернет.

Таҳти мағҳуми чамъ кардан, бо ҳар роҳ ҷустуҷӯи маълумоте, ки ҳаёти шахсӣ ва оилавии шахси дигарро ташкил медиҳад, фахмида мешавад. Ҷустуҷӯи маълумот мумкин аст пинҳонӣ ва ошкоро бо роҳи дуздидани ҳуччатҳо, мушоҳидаи визуалий, ғанаворгирий, сабти видео ва г. амалий карда шавад.

Паҳн намудани маълумот – ин ба маълумоти шаҳсони дигар ҳаттӣ ва шифоҳӣ расонидани маълумоте ҳастанд, ки сири шахсӣ ва оилавии шахси дигарро ташкил медиҳад. Паҳн намудани маълумот мумкин аст дар баромадҳои оммавӣ, асар дар воситаҳои ахбори омма ё дар шабакаи интернет амалий гардад.

Чамъ ва паҳн намудани маълумот оид ба ҳаёти шахсӣ, ки сирри шахсӣ ё оилавиро дар бар мегиранд, танҳо бо иҷозати мақомот ва шаҳсони даҳлдор дар мурофиаи ҷиноятӣ ва фаъолияти опера-тивӣ ҷустуҷӯй роҳ дода мешаваду ҳалос.

Барои он ки шаҳсро бо кирдорҳои номбаршуда (қисми 1 моддаи 144 КЧ) ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашанд, қонунгузор якчанд шартҳоро пешбинӣ намудааст, ки бе мавҷудияти онҳо тар-киби ҷиноят вуҷуд надорад. Ба ин шартҳо доҳил мешаванд:

а) кирдоҳои номбаршуда бе иҷозати шаҳс содир шуда бошад;

б) ин маълумот бояд сирри шахсӣ ё оилавии шахси дигарро ташкил диханд;

в) чамъ ва паҳн намудани чунин маълумот ба ҳуқуқ ва манфиатҳои қонуни инсон зарар расонида бошад.

Агар паҳн намудани маълумот оид ба сирри оилавие, ки бо фарзандхонӣ алоқаманд аст, содир карда шавад, дар ин ҳолат кирдор бояд бо маҷмӯи чиноятҳои бо моддаҳои 144 ва 173 КҶ пешбинишуда, бандубаст карда шавад.

Инчунин, агар чамъ намудани маълумот бо роҳи вайрон намудани маҳрамияти мукотиба, сӯҳбатҳои телефонӣ, муросилот ва мухобироти шахс содир карда шавад, дар ин ҳолат, чунин кирдор бояд бо маҷмӯи чиноятҳо, яъне бо моддаҳои 144 ва 146 КҶ пешбинишуда, бандубаст карда шавад.

Таркиби чиноят моддӣ буда, чиноят аз лаҳзай расонидани зарар ба ҳуқуқ ва манфиатҳои қонуни инсон хотимаёфта дониста мешавад. Мағҳуми зарар дар моддаи мазкур ба категорияи баҳодиҳӣ мансуб буда, онро мақомоти тафтишот ва суд муайян мекунанд. Даҳлнопазирӣ ҳаёти шахсӣ ба незматҳои шахсии гайриамволӣ дохил мешавад. Вобаста ба ин, зарар бояд танҳо хусусияти гайриамволӣ дошта бошад.

Тарафи субъективии чиноят дар қасди бевосита ифода мегардад. Зоро, ангезаи содир намудани чиноят ҳамчун аломати ҳатмии тарафи субъективии чиноят дар модда пешбинӣ карда шудааст. Гунахгор дарк мекунад, ки даҳлнопазирӣ ҳаётии шахсии дигар шахсро вайрон карда ва бо ин кирдораш ба ҳуқуқ ва манфиатҳои қонуни инсон зарар расонида истодааст ва ҳоҳони расонидани чунин зарар мебошад.

Ба сифати ангезаи содир намудани чиноят ғарази шахсӣ ё ҳавасмандии шахсӣ баромад мекунанд.

Ғарази шахсӣ – ин кӯшиши ба даст овардани фоида аз ҳаракатҳои гайриқонунье, ки дар қисми 1 моддаи 144 КҶ пешбинӣ карда шудааст, мебошад.

Ба ҳавасмандии шахсӣ бошад, рашқ, ҳасад, қасос, бадбинӣ ва гайра дохил мешаванд.

Дар сурати ҷой надоштани ангезаи чиноят, яъне ғарази шахсӣ ва ҳавасмандии шахсӣ кирдори содиршуда таркиби ин чиноятро ташкил намедиҳад.

Субъекти чиноят шахси мукаллафи ба синни 16 расида мебошад.

Дар қисми 2 моддаи 144 КҶ барои содир намудани кирдорҳои дар қисми 1 моддаи 144 КҶ пешбинӣ шуда аз тарафи шахсе, ки бо

истифода аз мақоми хизматиаш содир карда шудааст, чавобгарии чиноятӣ пешбинӣ гардидааст. Субъекти чинояти мазкур шахсе мебошад, ки вобаста ба мақоми дар муассисаю ташкилот ва мақомоти давлатӣ ишғолнамудааш, новобаста аз шакли моликият, фаъолият карда, ҳангоми ичрои уҳдадории касбиаш сирри шахсӣ ё оилавии шахсони дигар ба ӯ маълум гардидаанд.

Агар паҳн намудани маълумот оид ба сирри оилавӣ, ки бо фарзандхонӣ алоқаманд аст, аз ҷониби шахсе, ки воқеяти писархондиро (духтархондиро) ҳамчун сирри хизматӣ ё касбӣ вазифадор буд хифз кунад, содир карда шавад, дар ин ҳолат кирдор бояд бо маҷмӯи чиноятҳои бо м.м. 144 ва 173 КҶ пешбинишуда, бандубаст карда шавад.

Қисмҳои 1 ва 2 моддаи 144 КҶ ҶТ ба категорияи чиноятҳои начандон вазнин дохил мешаванд.

Ошкор намудани сирри тиббӣ

Ошкор намудани сирри тиббӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 145 КҶ ҶТ муқаррар гардида, аз 3 қисм иборат мебошад.

Маълумот дар бораи беморӣ ё дигар натиҷаҳои таҳқиқи тиббӣ ба гурӯҳи ҳуқуқҳои шахсии инсон дохил шуда, бе розигии ӯ ошкор кардани чунин маълумот манъ аст. Ин ҳуқуқро Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон низ кафолат додааст. Мувофиқи қисми 2 моддаи 23 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳаёти шахсии инсон бе розигии ӯ ҷамъ намудан, нигоҳ доштан, истифода ва паҳн намудани маълумот манъ аст.

Дар моддаи 145 КҶ ҶТ бошад, барои ошкор намудани маълумот оид ба беморӣ ё дигар натиҷаҳои таҳқиқи тиббии бемор аз ҷониби корманди соҳаи тиб, дорусозӣ ё дигар корманд бидуни зарурати касбӣ ё хизматӣ, чавобгарии чиноятӣ пешбинӣ карда шудаанд, ташкил мекунанд.

Тарафи объективии чиноят аз ғайриконунӣ ошкор намудани маълумот оид ба беморӣ ё дигар натиҷаҳои таҳқиқи тиббии бемор аз ҷониби корманди соҳаи тиб, дорусозӣ ё дигар корманд бидуни зарурати касбӣ ё хизматӣ, иборат мебошад.

Намуд ва категорияи беморӣ барои бандубости чиноят аҳаммият надорад.

Таркиби чиноят расмӣ буда, чиноят аз лаҳзаи ошкор намудани маълумот оид ба беморӣ ё дигар натиҷаҳои таҳқиқи тибии бемор хотимаёфтадониста мешавад.

Тарафи субъективии чиноят дар қасди бевосита ифода мегардад. Гунахгор дарк менамояд, ки гайриқонунӣ маълумотро дар бораи беморӣ ё дигар натиҷаҳои таҳқиқи тибии беморӣ ошкор намуда истодааст ва хоҳони содир кардани чунин кирдор аст.

Мақсад ва ангезаи чиноят аломати ҳатмии тарафи субъективии чиноят набуда, онҳо метавонанд гуногун бошанд.

Субъекти чиноят шахси мукаллафи ба синни 16 солагӣ расидает, ки вобаста ба фаъолияти қасбиаш уҳдадор буд, сирри қасбӣ-хизматиро маҳфӣ нигоҳ медошт. Инчунин, корманд бидуни зарурати қасбӣ ё хизматӣ. Масалан, кормандони тиб ва дорусозӣ.

Дар қисми 2 чинояти таҳлилшаванда барои ошкор намудани маълумот оид ба беморӣ ё дигар натиҷаҳои таҳқиқи тибии бемор, ки ба бемории инфексияи ВИЧ алоқаманд аст, ҷавобгарии чинояти муқаррар намудааст.

Муоинаи тибии шаҳрвандони ҶТ, шаҳрвандони ҳориҷӣ, гурезаҳо, муҳочирони иҷборӣ ва шаҳсони бешаҳрванд, ки дар қаламрави ҶТ зиндагӣ мекунанд ё қарор доранд ва мубталои вируси норасони масунияти одам мебошанд (ҳомилони вирус ва беморон), танҳо бо мақсадҳои эпидемиологӣ ва дар асоси пинҳонӣ дар муасисаҳои даҳлдори давлатии системаи тандурустӣ бо тартиби муқарраркардаи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҶТ гузаронда мешавад. Маълумоти бадастовардаи ин Вазоратро ба дигар соҳторҳои марбута додан, ба истиснои ҳолатҳои муқаррарнамудаи қарори суд ва ё бо дарҳости мақомоти тафтишотӣ бо мақсадҳои таъқиби чинояти ва маъмурии шаҳсон истифода бурдан мумкин нест.

Бояд қайд намуд, ки додани иттилоот оид ба вазъи саломатии шаҳсони гирифтори чунин бемориҳо бе розигии онҳо, ки бо қарори суд ё дарҳости мақомоти тафтишотӣ сурат гирифтааст, таркиби чиноятро ташкил намедиҳад.

Дар қисми 3 моддаи 145 КҔ ҶТ бошад, барои содир кардани кирдорҳои пешбининамудаи қисми яқум ё дуюми ҳамин модда, агар онҳо боиси оқибатҳои вазнин шуда бошанд, ҷавобгарии чинояти пмуқаррар намудааст.

Таҳти мағҳуми оқибатҳои вазнин ба марғ расидани ҷабрдида, гирифтори бемории рӯҳӣ гаштани он ва монанди инҳо дар назар дошта шудааст.

Мувофики моддаи 18 КЧ ҶТ қисмҳои 1-2 моддаи 145 ба категорияи чиноятҳои начандон вазнин ва қисми 3 моддаи 145 ба категорияи чиноятҳои дараҷаи миёна дохил мешавад.

Вайрон кардани маҳрамияти мукотиба, сӯҳбатҳои телефонӣ, муросилот ва муҳобироти телеграфӣ ё дигар муҳобирот

Вайрон кардани маҳрамияти мукотиба, сӯҳбатҳои телефонӣ, муросилот ва муҳобироти телеграфӣ ё дигар муҳобирот ҳамчун чиноят дар моддаи 146 КЧ ҶТ мукаррар гардида, аз 2 қисм иборат мебошад.

Мутобики қисми 1 моддаи 23 Конститутсияи ҶТ ҳуқуқи ҳар як шахс ба маҳрамияти мукотиба, сӯҳбатҳои телефонӣ, муросилот ва муҳобирот таъмин карда мешавад.

Дар моддаи 146 КЧ барои вайрон намудани ин ҳуқуқҳо ҷавобгарии чиноятӣ пешбинӣ карда шудааст. Мувофики қисми 1 моддаи 146 вайрон кардани маҳрамияти мукотиба, сӯҳбатҳои телефонӣ, муросилот ва муҳобироти телеграфӣ ё дигар муҳобироти шаҳрвандон чиноят дониста шуда, барои содир намудани шахс ба ҷавобгарии чиноятӣ қашидা мешавад.

Муросилоти хаттӣ – мактубҳо (оддӣ, фармоишӣ бо эълони нарҳ), кортҳои почта (оддӣ, фармоишӣ), секограммаҳо (муросилоти почта, ки танҳо барои нобиноҳо пешбинӣ мешавад), бастаҳои қофазӣ (оддӣ, фармоишӣ бо эълони нарҳ) ва покетҳои хурд.

Объекти чиноятро муносабатҳои ҷамъиятие, ки ҳуқуқи конститутсионии шаҳрвандро ба маҳрамияти мукотиба, сӯҳбатҳои телефонӣ, муросилот ва муҳобирот таъмин мекунанд, ташкил медиҳанд.

Ба сифати ҷабрдида аз чиноят ҳама гуна шахси воқеӣ баромад карда метавонад.

Тарафи объектии чиноят дар вайрон кардани маҳрамияти мукотиба, сӯҳбатҳои телефонӣ, муросилот ва муҳобироти телеграфӣ ё дигар муҳобироти шаҳрвандон ифода мегардад.

Вайрон кардани маҳрамияти мукотиба, сӯҳбатҳои телефонӣ, муросилот ва муҳобироти телеграфӣ ё дигар муҳобироти шаҳрвандон, бе иҷозати шахс шиношавӣ бо мукотибот, муросилот ва муҳобироти ў ё ин ки, дар гӯш кардани сӯҳбатҳои телефонии шахс, ифода мегардад.

Маҳдуд кардани ҳуқуқи шаҳрвандон ба маҳрамияти мукотиба, сӯҳбатҳои телефонӣ, муросилот ва муҳобироти телеграфӣ ё дигар муҳобирот танҳо дар асоси қарори суд ё судя бо такя ба м.м.

195-196 КМЧ ҏТ ва Қонуни ҏТ «Дар бораи фаъолияти оперативӣ-чустучӯй» аз 25 марта соли 2011 мумкин аст. Бояд қайд намуд, ки дар ин маврид танҳо маҳрамияти мукотиба, сӯҳбатҳои телефонӣ, муросилот ва муҳобироти телеграфӣ ё дигар муҳобироти шаҳрвандон вайрон карда мешавад, ки барои тафтиши парвандаи чиноятӣ, пешгирии чиноятҳо, дастигир намудани чинояткорон, аҳаммият доранд.

Бояд қайд намуд, ки маҳдуд кардани баъзе аз ҳуқуқҳои номбаршуда дорои як қатор талабот мебошад. Гӯш ва сабт кардани гуфтугӯи телефонӣ танҳо оид ба парвандаҳои чиноятӣ дар бораи чиноятҳои вазнин ва маҳсусан вазнин, бо шарти мавҷуд будани асосҳои коғӣ барои таҳмини он ки гуфтугӯи телефонии гумонбаршуда, айбордоршаванда ва дигар шахсон ё гуфтугӯ бо дигар воситаҳои алоқа, ки дорои маълумот дар бораи чиноят шуда метавонад ё дорои маълумоти барои парванда аҳаммиятнок мебошанд, анҷом додан мумкин аст.

Гӯш ва сабт кардани гуфтугӯ ба муҳлати на бештар аз шаш моҳ муайян шудааст. Гӯш ва сабт кардани гуфтугӯе, ки зиёда аз шаш моҳ зиёд давом кардааст ҳамчун вайронкунии ҳукуки шаҳрванд ба маҳрамияти сӯҳбатҳои телефонӣ бояд бандубаст карда шавад.

Таркиби чиноят расмӣ буда, аз лаҳзаи содир кардани ҳаракати дар қисми 1 моддаи 146 пешбинишуда, хотимаёфта дониста мешавад.

Тарафи субъективии чиноят дар қасди бевосита ифода мегардад. Яъне гунаҳгор бе иҷозати шаҳс бо мукотибот, муросилот ва муҳобироти ўшинос шуда истодааст, ё ин ки сӯҳбатҳои телефонии шаҳсро ғайриқонунӣ гӯш карда истодааст ва дарк менамояд, ки бо ин ҳаракаташ маҳрамияти мукотиба, сӯҳбатҳои телефонӣ, муросилот ва муҳобироти телеграфӣ ё дигар муҳобироти шаҳрвандро вайрон мекунад.

Мақсад ва ангезаи чиноят аломати ҳатмии тарафи субъективии чиноят набуда, онҳо метавонанд гуногун бошанд.

Субъекти чиноят шаҳси мукаллафи ба синни 16 расида мебошад.

Дар қисми 2 моддаи 146 Кҏ ҏТ барои вайрон кардани маҳрамияти мукотиба, сӯҳбатҳои телефонӣ, муросилот ва муҳобироти телеграфӣ ё дигар муҳобироти шаҳрвандон аз ҷониби шаҳс бо истифодаи мақоми хизматиаш ё воситаҳои маҳсуси техникӣ, ки барои ниҳонӣ ба даст овардани маълумот пешбинӣ гардидаанд, ҷавобгарии чиноятӣ пешбинӣ карда шудааст.

Субъекти ин чиноят шахсе, ки дар баробари талаботи умумӣ боз дорои ваколатҳои хизматӣ аст, мебошад. Масалан, кормандони мақомоти ҳифзи ҳукуқ, алоқа, почта ва ф.

Дар қисми 3 моддаи 146 КҶ ҶТ барои гайриқонунӣ истеҳсол кардан, ба соҳибияти каси дигар додан ё соҳиб шудан бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додани воситаҳои маҳсуси техниқӣ, ки барои ниҳонӣ ба даст овардани маълумот пешбинӣ шудаанд, ҷавобгарии чиноятӣ пешбинӣ карда шудааст.

Кирдори мазкур ҳамчун таркиби алоҳидаи чиноят ва дар баъзе ҳолатҳо ҳамчун маҷмӯи чиноятҳо бо қисмҳои 1-2 моддаи 146 КҶ баромад кунад. Масалан, гайриқонунӣ истеҳсол кардан воситаҳои маҳсуси техниқӣ (қисми 3 моддаи 146 КҶ) ва вайрон маҳрамияти сӯхбатҳои телефонӣ (қисми 1 моддаи 146 КҶ). Дар ин ҳолат кирдор бояд бо қисми 1 ва қисми 2 моддаи 146 КҶ ҶТ бандубаст карда шавад.

Тарафи объективии (қисми 3 моддаи 146 КҶ) чиноят дар яке аз ҳаракатҳои зерин ифода мегардад:

а) гайриқонунӣ истеҳсол кардан воситаҳои маҳсуси техниқӣ, ки барои ниҳонӣ ба даст овардани маълумот пешбинӣ шудаанд;

б) гайриқонунӣ ба соҳибияти каси дигар додани воситаҳои маҳсуси техниқӣ, ки барои ниҳонӣ ба даст овардани таҳсилот (маълумот) пешбинӣ шудаанд;

в) гайриқонунӣ соҳиб шудан ба бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додани барои ниҳонӣ ба даст овардани таҳсилот (маълумот) пешбинӣ шудаанд.

Таҳти мағҳуми истеҳсол кардан бо ҳар роҳ тайёр намудани воситаҳои даҳлдор фахмида мешавад.

Ба соҳибияти каси дигар додан – ин бо ҳар тарз ба шахси дигар додани воситаҳои даҳлдор мебошад. Ба монанди тухфа намудан, фурӯхтан, мубодила намудан ва ф.

Соҳиб шудан, яъне ба даст овардани воситаҳои даҳлдор бо ҳар роҳ (харидан, дуздидан ва ф.) аст.

Воситаҳои маҳсуси техниқӣ, яъне таҷхизот ва воситаҳое, ки барои қабул ва зикр намудани маълумот истифода бурда мешаванд. Ин воситаҳои техниқӣ мумкин аст дар фаъолияти опретивӣ-ҷустуҷӯй низ истифода бурда шавад. Инчунин, номгӯйи намудҳои воситаҳои маҳсуси техникие, ки барои гайриошкоро ба даст овардани иттилоот дар ҷараёни амалий намудани фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯй таъиин гардидаанд, аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад.

Тарафи субъективии чиноят дар қасди бевосита ифода мегардад. Янье, гунахгор дарк менамояд, ки гайриқонунй воситаҳои маҳсуси технико истеҳсол карда истодааст, ба соҳибияти каси дигар дода истодааст, инчунин, бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан соҳиб шуда истодааст ва ҳоҳиши содир намудани чунин кирдорҳоро дорад.

Субъекти чиноят шахси мукаллафи ба синни 16 – солагӣ расидана мебошад.

Мувофиқан ба моддаи 18 КҶ ҶТ қисмҳо 1-2 моддаи 146 КҶ ҶТ ба категорияи чиноятҳои начандон вазнин ва қисми 3 бошад, ба категорияи чиноятҳои дараҷаи миёна дохил мешавад.

Вайрон намудани дахлнопазирии манзил

Вайрон намудани дахлнопазирии манзил ҳамчун чиноят дар моддаи 147 КҶ ҶТ муқаррар гардида, аз 2 қисм ва эзоҳ иборат мебошад.

Дахлнопазирии манзил яке асосҳои кафолати амалишавии ҳуқуқ ба дахлнопазирии ҳаёти шахсӣ мебошад. Дар моддаи 22 Конститутсияи ҶТ муқаррар карда шудааст, ки манзили шахс дахлнопазир буда ба манзили шахс зӯран даромадан ва касеро аз манзил маҳрум кардан манъ аст, ба истиснои мавриҷое, ки қонун муқаррар кардааст. Масъалаи дахлнопазирии манзили шахс, инчунин, дар дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, низ дарҷи худро ёфтааст. Масалан, моддаи 12 Эъломияи умумии ҳуқуки башар муқаррар намудааст, ки ба дахлнопазирии манзили ҳеч як фард худсарона сўйиқасд кардан мумкин нест.

Ҳамин тавр гайриқонунй ба манзил даромадан бар хилофи ҳоҳиши шахси дар он истиқоматкунанда ё касеро аз манзилаш маҳрум кардан, ҳамчун вайрон намудани дахлнопазирии манзил дониста мешавад.

Мутобики муқаррароти моддаи 253 Кодекси мадании ҶТ манзили шахси воқеӣ дахлнопазир аст.

Мутобики моддаи 2 Кодекси манзили ҶТ манзили шахс дахлнопазир аст. Ба манзили шахс зӯран даромадан манъ аст, ба истиснои мавриҷое, ки қонун муқаррар кардааст. Ҳеч кас аз манзилаш бароварда намешавад ва аз ҳуқуки истифодабарии манзил маҳрум карда намешавад, ба истиснои ҳолатҳое, ки Кодекси манзил ва дигар санадҳои қонунгузории ҶТ пешбинӣ намудаанд.

Объекти бевоситай чиноятро муносибатҳои ҷамъиятии таъминкунандаи ҳуқуқ ба дахлнопазирии манзил, ҳамчун яке аз

намудҳои зохиршавии дахлназарии ҳаёти шахсӣ аз дохилшавӣ ва маҳрумкунии гайриқонунӣ аз манзил, ташкил медиҳанд.

Мафҳуми манзил дар эзоҳи моддаи 147 КҶ дода шудааст. Мувофиқи он таҳти мафҳуми манзил хонаи истиқоматии фардӣ бо биноҳои истиқоматӣ ва гайриистиқоматии ба он дохилшаванда, бинои истиқоматӣ новобаста аз шакли моликият ба фонди манзил дохилшаванда, ки барои истиқомати доимӣ ё муваққатӣ мувофиқ аст, ҳамчунин, дигар бино ё соҳтмони ба фонди манзил дохилшаванда, vale барои истиқомати муваққатӣ таъйин гардидааст, фаҳмида мешавад.

Тарафи объективии чиноятро яке аз ҳаракатҳои зерин ташкил медиҳанд:

а) гайриқонунӣ ба манзил даромадан бар хилофи ҳоҳиши шахси дар он истиқоматкунанда;

б) гайриқонунӣ аз манзил маҳрум кардан.

Даромадани шахс ба манзил ҳамон вақт гайриқонунӣ эътироф карда мешавад, ки агар ин ҳаракат бар хилофи ҳоҳиши шахси дар он истиқоматкунанда, содир шуда бошад.

Бо роҳи фиреб ва сӯиистифода аз боварӣ ба манзили шахс даромадан, муваққатан истифода намудани манзили истиқоматӣ ҳангоми наудани шахси дар он истиқоматкунанда ва гайра низ бо моддаи 147 КҶ ҶТ бояд бандубаст карда шавад.

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин, ҳолатҳоеро мукаррар намудааст, ки ҳуқуқ ба дахлназарии манзили шахсро маҳдуд мекунанд. Масалан, ҳангоми дастгир намудани чинояткорон, дарёфт кардани далелҳо, пешгири намудани сӯхтор, зарурати ниҳоӣ ҳарчанд дахлназарии манзили шахс вайрон шуда бошад ҳам, vale он ҳамчун чиноят бандубаст карда намешавад.

Таҳти мафҳуми маҳрум кардани шахс аз манзил – ин бе асосҳои қонунӣ маҳрум кардани ҳуқуқи дар манзил истиқомат кардани шахс мебошад.

Таркиби чиноят расмӣ буда, чиноят аз лаҳзаи ба манзил даромадан (чи бо тарзи пинҳонӣ ва чи бо тарзи ошкоро) хотимаёфта дониста мешавад.

Тарафи субъективии чиноят дар қасди бевосита ифода мегардад. Яъне гунахгор дарк менамояд, ки гайриқонунӣ ва бар хилофи ҳоҳиши шахс ба манзили ў даромада истодааст ё ин ки гайриқонунӣ шахсро аз манзилаш маҳрум карда истодааст ва ҳоҳиши содир намудани ин кирдорҳо дорад.

Субъекти чиноят шахси мукаллафи ба синни 16 расида мебошад.

Дар қисми 2 моддаи 147 КҶ ҶТ барои вайрон намудани дахл-нопазирӣ манзил ҳангоми ҳолатҳои вазнинкунанд ҷавобгарии ҷиноятӣ муқаррар гардидааст. Ин ҳолатҳо чунин мебошанд:

- а) бо истифодай зӯроварӣ ё таҳдиди истифодай он;
- б) бо истифодай мақоми хизматӣ;
- в) бо ғайриқонунӣ васл намудани воситаҳои гӯшандозӣ ё дигар воситаҳои маҳсус дар манзили истиқоматӣ.

Қисми 1 моддаи 147 КҶ ҶТ ба категорияи ҷиноятҳои начандон вазнин ва қисми 2 моддаи 147 КҶ ҶТ бошад, ба категорияи ҷиноятҳои дараҷаи миёна доҳил мешаванд.

Ғайриқонунӣ маҳдуд кардани тағирири мақон, интихоби озоди маҳалли зист, тарки ҷумҳурӣ кардан ва бозгаштани шаҳрванд ба он

Ғайриқонунӣ маҳдуд кардани тағирири мақон, интихоби озоди маҳалли зист, тарки ҷумҳурӣ кардан ва бозгаштани шаҳрванд ба он ҳамчун ҷиноят дар моддаи 149 КҶ ҶТ муқаррар гардида, аз 2 қисм иборат мебошад.

Ғайриқонунӣ маҳдуд кардани тағирири мақон, интихоби озоди маҳалли зист, тарки ҷумҳурӣ кардан ва бозгаштани шаҳрванд ба он кафолати амалишавии муқаррароти моддаи 24 Конститутсияи ҶТ мебошад. Мувофиқи моддаи 24 Конститутсияи ҶТ шаҳрванд ба мусофират, интихоби озоди маҳалли зист, тарки ҷумҳурӣ ва бозгашт ба он ҳақ дорад. Ҳукуки мазкур ба гурӯҳи ҳукуқҳои шахсии инсон шомил буда, ҳамчун озодии ҳаракат низ ном бурда мешавад. Дар баробари Конститутсияи ҶТ ҳукуки мазкур дар санадҳои байналмилалии аз ҷониби ҶТ эътирофгардида низ қайд карда шудааст. Масалан, қисми 1 моддаи 13 Эъломияи умумии ҳукуки башар ва моддаи 12 Паймони байналмилалий оид ба ҳукуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ ҳукуки шаҳсро ба озодии ҳаракат муқаррар намудаанд.

Дар моддаи 149 КҶ ҶТ барои ғайриқонунӣ маҳдуд намудани тағирири мақон, интихоби озоди маҳалли зист, тарки ҷумҳурӣ кардан ва бозгаштани шаҳрванд ба он, ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ карда шудааст.

Объекти бевоситаи ин ҷиноятро муносибатҳои ҷамъиятие ташкил медиҳанд, ки ҳукуки шаҳрвандро ба мусофират, интихоби озоди маҳалли зист, тарки ҷумҳурӣ ва бозгашт ба он таъмин мекунанд.

Ба сифати ҷабрдида шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон баромад мекунанд.

Аз муқаррароти моддаи мазкур ва Констиутияи ҶТ бар меояд, ки шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ ба сифати ҷабрдида баромад карда наметавонанд. Зоро, ин гурӯҳи шахсон дар ҳудуди давлат бо дигар режим сукунат ме-кунанд. Татиби онро Қонуни конститутионии ҶТ «Дар бораи вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахси бешаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 2-юми январи соли 2018 муқаррар намудааст.

Тарафи объективии ҷиноят аз яке ҳаракатҳои зерин иборат мебошад:

- а) ғайриқонунӣ маҳдуд намудани тағйири макон;
- б) ғайриқонунӣ маҳдуд намудани интихоби озоди маҳалли зист;
- в) ғайриқонунӣ маҳдуд намудани тарки ҷумҳурӣ кардани шаҳрванд;
- г) ғайриқонунӣ маҳдуд намудани бозгаштани шаҳрванд ба ҷумҳурӣ.

Ғайриқонунӣ маҳдуд намудани тағйири макон дар маҳдуд намудани интихоби шаҳрванд оид ба аз як макон ба макони дигар рафтан ифода мегардад. Тағйири макон, маънои тағйири манзили зистро дар назар дорад.

Ғайриқонунӣ маҳдуд намудани интихоби озоди маҳалли зист дар иҷозат надодани шаҳрванд оид ба истиқомат намудан дар маҳалли зисти муайян. Масалан, иҷозат надодани шаҳрванд барои истиқомат намудан дар ҳудуди деха, ноҳия ва ё шаҳри интихоб намудааш.

Ғайриқонунӣ маҳдуд намудани тарки ҷумҳурӣ кардани шаҳрванд – ин манъ намудан, иҷозат надодани ў барои баромадан аз ҷумҳурӣ мебошад. Ин маҳдудкунӣ дар ҳаракатҳои зерин амалӣ мегардад: надодани шиносномаи хориҷӣ ба шаҳрванд; гирифтани иҷозати мақомоти даҳлдор аз шаҳрвандон (ба ғайр аз хизматчиёни давлатие, ки бе иҷозати мақомоти даҳлдор ҳуқуқи тарки кардани ҷумҳуриро надоранд); иҷозат надодани тарки ҷумҳурӣ ба шаҳрванде, ки сирри давлатиро медонад ва ғайра.

Ғайриқонунӣ маҳдуд намудани бозгаштани шаҳрванд ба ҷумҳурӣ дар манъ намудан ва иҷозат надодани ў барои бозгаштан ба ҷумҳурӣ ифода мегардад. Ҳол он ки шаҳрванд ҳуқуқ дорад баъди кишвари ҳудро тарки карданаш ба он ҷо баргардад. Шаҳс ҳуқуқ дорад, ки ба кишвар бори аввал ворид шавад (агар ў шаҳрванди ҶТ бошад, вале дар хориҷа таввалид шуда бошад). Ҳуқуқи баргаштан, маҳсусан барои гурезаҳое, ки ҳоҳиши ихти-

ёран баргаштанро доранд, муҳим аст. Ин маҳдудкуниҳо асосан бо ҳаракатҳои зерин амалӣ карда мешавад: таъхирӣ беасос дар омода соҳтани ҳучҷатҳои сафар, пардоҳти баланд барои гирифтани шиноснома, талабот ба пешниҳод намудани тасвири пурраи хатти сафар, маҳдудият доир ба сафари якҷояи аъзои оила, талабот ба варақаҳои маҳсус бо мақсади гирифтани варақаҳои аризай воқеии додани шиноснома ва гайра.

Озодии ҳаракат набояд маҳдуд карда шавад, ба гайр аз ҳолатҳое, ки чунин маҳдудият аз тарафи қонун пешбинӣ карда мешаванд ва онҳо бо сабабҳои амнияти миллӣ, тартиботи ҷамъияти, сиҳатии омма, ахлоқ ё ҳукуқ ва озодии дигарон зарур мебошанд.

Тарафи субъективии ҷиноят гуноҳ дар намуди қасди бевосита амалӣ мегардад. Гунахгор дарк менамояд, ки гайриқонунӣ ҳукуқи шахсро ба тағирии макон, интиҳоби озоди маҳалли зист, тарки ҷумҳурӣ кардан ва бозгаштани шаҳрванд ба он маҳдуд карда истодааст ва ҳоҳони содир кардани чунин амал мебошад.

Субъекти ҷиноят бо қисми 1 моддаи 149 КҔ ҔТ пешбинишуда шахси воқеии мукаллафи ба синни 16 расида мебошад.

Дар қисми 2 моддаи 149 КҔ ҔТ барои гайриқонунӣ маҳдуд намудани тағирии макон, интиҳоби озоди маҳалли зист, тарки ҷумҳурӣ кардан ва бозгаштани шаҳрванд ба он, ки

а) боиси оқибатҳои вазнин гардида бошад;

б) бо истифодай мақоми хизматӣ содир шуда бошад, ҷавобагарии ҷиноятӣ муқаррар карда шудааст.

Таҳти мағҳуми оқибатҳои вазнин аз бе макони зист мондан, мачбуран ҷумҳуриро тарқ кардан, мачбуран ба ҷумҳурӣ баргаштан, ба ҳудкушӣ расонидан ва гайра фахмида мешавад.

Субъекти ҷиноят бо банди «б» қисми 2 моддаи 149 КҔ ҔТ маҳсус мебошад. Таҳти мағҳуми содир намудани ҷиноят бо истифода аз мақоми хизматӣ - ин аз ҷониби шахси мансабдор (Ниг. ба қисми 1 эзоҳи моддаи 314 КҔ), хизматчиӣ давлатӣ (Ниг. ба қисми 3 эзоҳи моддаи 314 КҔ), ва шахсе, ки вобаста ба мақоми дар ташкилотҳо ишғол намудааш, новобаста аз шакли моликият, ба вазифаҳои ташкилию амрдиҳӣ ва ё маъмурию ҳочагидорӣ ваколатдор карда шудааст, фахмида мешавад.

Ҕинояти мазкур ба категорияи ҷиноятҳои начандон вазнин дохил мешавад.

Монеъ шудан ба фаъолияти иттиҳодияҳои динӣ

Монеъ шудан ба фаъолияти иттиҳодияҳои динӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 157 КҶ ҶТ муқаррар гардида, аз 1 қисм иборат мебошад.

Фаъолияти иттиҳоди динӣ тавассути Конститутсияи ҶТ, Қонуни ҶТ «Дар бораи озодии вичдон ва иттиҳодияҳои динӣ» аз 26 марта соли 2009 ба танзим дароварда мешавад. Яке аз озодиҳои конститутсионии шаҳс – озодии эътиқод ба ҳисоб меравад. Мувофиқи моддаи 26 Конститутсияи ҶТ ҳар кас ҳуқуқ дорад муносабати худро ба дин мустақилона муайян намояд, алохида ва ё якҷоя бо дигарон динеро пайравӣ намояд ва ё пайравӣ накунад, дар маросим ва расму оинҳои динӣ иштирок намояд.

Дар моддаи 157 КҶ ҶТ баҳри таъмини мӯттадили фаъолияти иттиҳодияҳои динӣ ҳангоми монеъ шудан ба фаъолияти иттиҳодияҳои динӣ, ки ба қонун зид намебошанд ё ба амали ба ҷо овардани маросимҳои динӣ, агар онҳо тартиботи ҷамъиятиро вайрон накунанд ва ба ҳуқуқи шаҳрвандон таҷовуз нанамоянд, ҷавобгарии ҷиноятӣ муқаррар карда шудааст.

Объекти ҷиноятро муносабатҳои ҷамъиятие, ки оид ба фаъолияти ташкилоти динӣ ба вучуд меоянд, ташкил медиҳанд.

Иттиҳодияи динӣ – иттиҳоди ихтиёри пайравони як дин ба мақсади якҷоя анҷом додани ибодат ва маросимҳои динӣ, таълими динӣ, инчунин паҳн намудани эътиқоди динӣ аст.

Иттиҳодияҳои динӣ дар шаклҳои ҷамоаи динӣ ва ташкилоти динӣ фаъолият менамоянд.

Ҷамоаи динӣ – иттиҳоди ихтиёри ва мустақили шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, бо мақсади якҷоя анҷом додани ибодат ва қонеъ гардонидани дигар эҳтиёҷоти динӣ ташкил карда шудааст.

Ташкилоти динӣ – иттиҳоди ихтиёри ва мустақили шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо мақсади якҷоя анҷом додани ибодат, таълими динӣ ва паҳн кардани эътиқоди динӣ ташкил карда шудааст.

Тарафи объективии ҷиноят дар монеъ шудан ба фаъолияти ташкилоти динӣ ифода мегардад, ки аз ду кирдор иборат аст:

- а) монеъ шудан ба фаъолияти ташкилоти динӣ;
- б) монеъ шудан ба амали ба ҷо овардани маросимҳои динӣ.

Таҳти мағҳуми монеъ шудан ба фаъолияти ташкилоти динӣ ғайриқонунӣ қатъ намудани фаъолияти ташкилоти динӣ, инчунин, маҳдуд кардани ҳуқуқ ва уҳдадориҳои ташкилоти

динй, фаҳмида мешавад. Масалан, монеъ шудан ба фаъолияти ташкилоти динй чиҳати харидорӣ, паҳн ва нашр намудани адабиёти динй ва ашёи таъйиноти динй, ки ба қонунгузорӣ зид нестанд.

Файриқонунӣ монеъ шудан ба амали ба ҷо овардани маросимҳои динй - ин иҷозат надодан ба гузаронидани маросимҳои динй, вайрон намудани ҷараёни баргузории он фаҳмида мешавад. Мувофиқи қисми 2 моддаи 2 Қонуни ҶТ «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» таҳти мағҳуми маросим маҷмӯи амалҳои рамзие фаҳмида мешавад, ки муносибати шаҳсон ва ғурӯҳҳои иҷтимоиро ба падидаҳои муҳими ҳаёти фарҳангии ҷомеа муқаррар менамояд. Маросимҳои динй дар ибодатгоҳҳо ва замини ба онҳо мутааллик, дар зиёратгоҳҳо, дар қабристонҳо - вобаста аз ҳусусиятҳои эътиқоди динй, инчунин дар манзил ва ҳонаҳои шаҳрвандон анҷом дода мешаванд. Масалан, монеъ шудан ба маросими намозгузорӣ, берун кардани шаҳс аз маросими намозгузорӣ ва ғайра.

Аз рӯи конструксияаш (сохташ) таркиби ҷиноят расмӣ буда, ҷиноят аз лаҳзаи содир намудани яке аз кирдорҳои дар диспозитсияи модда пешбинишуда хотимаёфта дониста мешавад.

Монеъ шудан ба фаъолияти ташкилоти динй ё гузаронидани маросимҳои динй, ки тартиботи ҷамъиятиро вайрон мекунанд ва ба ҳуқуқи шаҳрвандон таҷовуз меоваранд, таркиби ҷиноятро ташкил намедиҳанд.

Тарафи субъективии ҷиноят дар қасди бевосита ифода мегардад. Яъне гунахгор кирдори ба ҷамъият ҳавғонки ҳудро дар намуди монеъ шудан ба фаъолияти ташкилоти динй ва гузаронидани маросимҳои динй дарк менамояд ва ҳоҳони содир намудани ҷунун кирдор аст.

Субъекти ҷиноят шаҳси воқеии муқаллафи ба синни 16 расида мебошад.

Ҕинояти мазкур ба категорияи ҷиноятҳои начандон вазнин доҳил мешавад.

Вайрон кардани қонунҳо оид ба муроҷиати шаҳрвандон

Вайрон кардани қонунҳо оид ба муроҷиати шаҳрвандон ҳамчун ҷиноят дар моддаи 163 КҔ ҔТ муқаррар гардида, аз 2 қисм иборат мебошад.

Ҕинояти мазкур кафолати амалишавии яке аз ҳуқуқҳои конституцioniи шаҳрванд, яъне ҳуқуқи шаҳрванд ба муроҷиат, ки

дар моддаи 31 Конститутсияи ҶТ мустаҳкам карда шудааст, мебошад.

Шаҳрвандон мувофиқи Конститутсияи Ҷумхурии Тоҷикистон ҳукуқ доранд шахсан ё якҷоя бо дигарон ва ё ба воситаи намояндағони ваколатдори худ, бо тартиби муқарраркардаи қонунгузорӣ ба мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракуни шаҳрак ва дехот ва шахсони мансабдор, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳо, сарфи назар аз шакли моликият, ки ҳалли масъалаҳои дар муроҷиат овардашуда ба салоҳияти онҳо дохил мешаванд, муроҷиат намоянд.

Шаҳрванди хориҷӣ ва шаҳси бешаҳрванд низ ҳукуқ доранд бо тартиби муқаррарнамудаи Қонуни конститутсионии ҶТ «Дар бораи суди конститутсионӣ» аз 26 июли соли 2014, Қонуни ҶТ «Дар бораи муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳукуқӣ» аз 23 июли соли 2016 ба мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракуни маҳаллӣ, шахсони мансабдор, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳо, сарфи назар аз шакли моликият, ки ҳалли масъалаҳои дар муроҷиат овардашуда ба салоҳияти онҳо дохил мешаванд, муроҷиат намоянд. Яъне барои вайрон кардани қонунҳо оид ба муроҷиати шаҳрвандони хориҷӣ ва шаҳси бешаҳрвандӣ, низ, шаҳс бо моддаи 163 КҔ ҶТ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ бояд кашида шавад.

Амали моддаи мазкур ба тамоми муроҷиатҳои шаҳрвандон – таклиф, ариза ва шикоятҳое, ки тибқи талаботи Қонуни ҶТ «Дар бораи муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳукуқӣ», Кодекси мурофиавии граждании Ҷумхурии Тоҷикистон, Кодекси мурофиавии иқтисодии Ҷумхурии Тоҷикистон, Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумхурии Тоҷикистон, Кодекси ҳукуқвайронкунии маъмурии Ҷумхурии Тоҷикистон ва дигар қонунҳо баррасӣ карда мешаванд, паҳн мегардад.

Таҳти мағҳуми вайрон кардани қонунҳо оид ба муроҷиати шаҳрвандон радди ғайриқонуни баррасии муроҷиати шаҳрвандон, бидуни сабабҳои узрнок вайрон намудани муҳлати баррасии арзу шикояти онҳо, қабули қарори беасос ва хилофи қонун, инчунин вайрон кардани қонунҳо оид ба муроҷиати шаҳрвандон, ки ба ҳукуқ ва манғиатҳои қонунан ҳифзшудаи шаҳрвандон, ҷамъият ё давлат зарари ҷиддӣ ворид намудааст, фаҳмида мешавад.

Объекти бевоситаи ҷиноятро муносибатҳои ҷамъиятие, ки дар ҷараёни муроҷиати шаҳрвандон ба вучуд меоянд, ташкил медиҳад.

Мурочиати шаҳрвандон иборат аз таклиф, ариза ва шикоятҳо мебошанд.

Таклиф – мурочиати шаҳрвандон аст, ки барои беҳтар намудани фаъолияти мақомоти давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳо, сарфи назар аз шакли моликият равона карда шудааст.

Ариза – мурочиати шаҳрвандон, ки барои бартараф намудани ҳуқуқвайронкуниҳои барояшон маълумшуда равона карда шудааст ё аз ҳоҳиши амалӣ намудани ҳуқуқҳо ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон ва ташкилотҳо иборатааст.

Шикоят – мурочиати шаҳрвандон бо талаби барқарор намудани ҳуқуқу манфиатҳои қонунии онҳо, ки аз амал, беамалӣ ё бо қарорҳои мақомоти давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, корхонаҳо, муассисаҳо, ташкилотҳо, сарфи назар аз шакли моликият, инчунин шахсони мансабдор вайрон карда шудаанд.

Мурочиат инфиродӣ ё дастаҷамъона буда, метавонад дар шакли шифоҳӣ ё хаттӣ пешниҳод гарданд ва барои ҳимояи ҳуқуқҳои худи мурочиаткунанда ё ҳимояи ҳуқуқҳои дигар шахсони воеӣ ё ҳуқуқӣ равона карда мешавад.

Тарафи объективии чиноят аз дар кирдорҳои зерин ифода мегардад:

- а) радди ғайриқонуни баррасии мурочиати шаҳрвандон;
- б) бидуни сабабҳои узрнок вайрон намудани муҳлати баррасии арзу шикояти шаҳрвандон;
- в) қабули қарори беасос ва хилофи қонун ба мурочиати шаҳрвандон;
- г) вайрон кардани қонунҳо оид ба мурочиати шаҳрвандон.

Радди ғайриқонуни баррасии мурочиати шаҳрвандон, яъне бе асосҳои қонунӣ мурочиатҳои шаҳрвандон баррасӣ карда намешавад. Дар Қонуни ҶТ «Дар бораи мурочиати шаҳрвандон» ҳолатҳое оварда шудаанд, ки ҳангоми мавҷуд будани онҳо мурочиати шаҳрванд баррасӣ карда намешавад.

Мувофиқи қисми 2 моддаи 5 қонун мурочиатҳое, ки дар онҳо наасаб, ном, номи падар, суроғаи шаҳрванди мурочиатнамуда зикр нашудаанд ва ё ин маълумот ба воеият мувофиқ нестанд, инчунин бе имзо мебошанд, мурочиатҳои беном шуда, мавриди баррасӣ қарор намегиранд.

Мурочиати шаҳрвандон, ки ба воситаи почтаи электронӣ ё шабакаи интернет ворид мешаванд ва дар онҳо ном, номи падар, фамилия, суроғаи шаҳрванди мурочиатнамуда ва имзои электро-

нии рақамӣ нишон дода нашудааст ё ин ки ба воқеяят мувофиқ нестанд, муроҷиатҳои беном ҳисобида шуда, мавриди баррасӣ қарор намегиранд.

Инчунин, ҳангоми гузаронидани муҳлати шикояткунӣ, шикояти шаҳрванд мавриди баррасӣ қарор дода намешавад. Зоро ки шикоят аз тарафи шаҳрвандон ба мақомоти даҳлдор дар муҳлати на дертар аз сол аз рӯзи вайрон карда шудани ҳуқуқу манфиатҳои қонунии вай ё аз рӯзе, ки чунин вайронкунӣ ба онҳо маълум гардидааст, пешниҳод карда шавад.

Дар дигар ҳолатҳо ҳуқуқи рад намудани баррасии муроҷиати шаҳрвандонро ҳеч кас надорад ва рад кардан талаботе, ки дар муроҷиат баён шудааст, бо зикри сабабҳои радкунӣ, инчунин шарҳи тартиби шикоят нисбати қарори қабулшуда ба маълумоти шаҳрванд расонида шавад.

Бидуни сабабҳои узрнок вайрон намудани муҳлати баррасии арзу шикояти шаҳрвандон маънои онро дорад, ки мақомот ва шахсони даҳлдор бе сабабҳои узрнок муроҷиати шаҳрвандонро дар муҳлати муқарраршудаи қонунгузорӣ баррасӣ наменамоянд.

Муроҷиати шаҳрванд дар муҳлати то як моҳ аз рӯзи расиданаш, vale муроҷиате, ки омӯзишу таҳқиқи иловагиро талаб намекунад, дар давоми 15 рӯз баррасӣ мешавад.

Дар ҳолатҳое, ки барои ҳалли ариза ё шикоят гузаронидани тафтиши маҳсус, талаб карда гирифтани маводи иловагӣ ё дидани ҷораҳои дигар зарур аст, муҳлати ҳалли ариза ва шикоят ба таври истисно аз тарафи роҳбар ё муовини роҳбари мақомоти даҳлдор, корхона, муассиса, ташкилот дароз карда шуда метавонад, аммо на зиёда аз як моҳ ва дар ин бора шахсе, ки ариза ё шикоят додааст, огоҳ карда мешавад.

Зимнан муҳлати умумии баррасии муроҷиат аз ду моҳ зиёд буда наметавонад.

Қабули қарори беасос ва хилоғи қонун ба муроҷиати шаҳрвандон, яъне қабули ҳама гуна қарор оид ба муроҷиати шаҳрвандон, ки ба ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунан ҳифзшудаи шаҳрвандон, ҷамъият ё давлат зарари ҷиддӣ ворид намудааст, мебошад.

Вайрон кардан қонунҳо оид ба муроҷиати шаҳрвандон, яъне, ҳама гуна вайрон намудани қонунҳо (ба гайр аз кирдори авале, ки тарафи объективии ҷинояти мазкурро ташкил медиҳанд) оид ба муроҷиати шаҳрвандон, ки ба ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунан ҳифзшудаи шаҳрвандон, ҷамъият ё давлат зарари ҷиддӣ ворид намудааст, мебошад.

Масалан, манъи ошкорсозии маълумоте, ки дар натиҷаи баррасии муроҷиатҳо маълум гардидаанд. Ҳангоми баррасии муроҷиатҳои шаҳрвандон аз тарафи кормандони мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракуни махаллӣ, шахсони мансабдор, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, корхона, муассиса ва ташкилотҳо, сарфи назар аз шакли моликият, ба ошкорсозии маълумоте, ки дорои сирри давлатӣ, ё дигар сир, ё ин, ки маълумоти қонунан ҳифзшаванда оид ба ҳаёти шаҳсии шаҳрвандон мебошанд, инчунин дигар маълумот, ки боиси вайронкунии ҳуқуқу манғиатҳои қонунии шаҳрвандон мегардад, бояд роҳ дода нашавад. Инчунин, аниқ намудани маълумот дар бораи шаҳсияти шаҳрванд, ки он ба муроҷиат даҳл надорад, манъ аст. Бе розигии шаҳрванд ошкор намудани маълумоте, ки ба шаҳсияти вай тааллук дорад, раво нест.

Аз рӯйи соҳташ таркиби чиноят моддӣ буда, ҳангоми расонидани зарари ҷиддӣ ба ҳуқуқ ва манғиатҳои қонунии шаҳрвандон, чиноят хотимаёфта дониста мешавад. Зарари ҷиддӣ ба категорияи баҳодиҳӣ тааллук дошта, дар рафти тағтишоти пешакӣ ё судӣ аз ҷониби муфаттиш, суд ё судя муайян карда мешавад.

Амалии моддаи мазкур ба ҳама шакли муроҷиатҳо, яъне муроҷиатҳои ҳаттӣ, шифоҳӣ ва муроҷиатҳое, ки тавассути почтаи электронӣ ё шабакаи интернет ворид мешаванд, пахн мегардад.

Тарафи субъективии чиноят гуноҳ дар намуди қасди бевосита ё бавосита мебошад.

Дар қисми 2 моддаи 163 ҚҶ ҶТ барои таъқиби шаҳрванд аз ҷониби шаҳси мансабдор вобаста ба муроҷиати ў ба мақоми давлатӣ, корхона, ташкилоту муассиса ё иттиҳоди ҷамъиятӣ ё барои танқиди дар муроҷиаташ инъикосёфта, инчунин барои дар шакли дигар бо танқид баромад карданащ, ҷавобгарии чиноятӣ муқаррар карда шудааст. Кирдори мазкур ҳамчун таркиби алоҳидай чиноят баромад карда, ҷавобгарии чиноятиро барои вайрон намудани талаботи моддаи 10 Қонуни ҶТ «Дар бораи муроҷиати шаҳрвандон», яъне манъи таъқиби шаҳрвандон барои муроҷиаташон ва маҷбур кардани онҳо барои иштирок дар амалиёти ҳимояи муроҷиатҳо, дар назар дорад.

Дар моддаи 10 Қонуни ҶТ «Дар бораи муроҷиати шаҳрвандон» муқаррар шудааст, ки таъқиби шаҳрвандон ва аъзои оилаҳои онҳо барои ба воситай муроҷиатҳо амалӣ намудан ё ҳимоя кардани ҳуқуқу манғиатҳояшон манъ аст. Инчунин, ҳеч касро барои иштирок кардан дар ҳимояи ягон муроҷиат маҷбур кардан мумкин нест.

Субъекти чиноят маҳсус, яъне шахсоне, ки барои баррасии муроҷиати шаҳрвандон салоҳият доранд ва ҳуқуқи қабул намудани қарори даҳлдорро доранд, мебошанд.

Тарафи объективии қисми 2 моддаи 163 КҶ ұТ дар харатҳои зерин ифода мейбад:

а) таъқиби шаҳрванд аз ҷониби шахси мансабдор вобаста ба муроҷиати ў ба мақоми давлатӣ, корхона, ташкилоту муассиса ё иттиҳоди ҷамъиятӣ;

б) таъқиби шаҳрванд аз ҷониби шахси мансабдор барои танқиди дар муроҷиаташ инъикосёфта;

в) таъқиби шаҳрванд аз ҷониби шахси мансабдор барои дар шакли дигар бо танқид баромад карданаш.

Субъекти чиноят маҳсус, яъне шахси мансабдоре, ки мақоми давлатӣ, корхона, ташкилоту муассиса ё иттиҳоди ҷамъиятӣ фаъолият мекунад, мебошад.

Тарафи субъективии қисми 2 моддаи 163 КҶ ұТ дар қасди бевосита ифода мегардад.

Мувофиқи моддаи 18 КҶ ұТ чинояти мазкур ба категорияи чиноятаҳои начандон вазнин дохил мешавад.

Монеъ шудан ба гирифтани таҳсилоти ҳатмии умумии асосӣ (нӯҳсола)

Монеъ шудан ба гирифтани таҳсилоти ҳатмии умумии асосӣ (нӯҳсола) ҳамчун чиноят дар моддаи 164 КҶ ұТ муқаррар гардида, аз 1 қисм иборат мебошад.

Дар моддаи 41 Конститутсияи ұТ муқаррар карда шудааст, ки ҳар шахс ҳуқуқи таҳсил дорад. Таълими умумии асосӣ ҳатмист. Давлат таълими умумии асосии ҳатмии ройгонро дар муассисаҳои таълимии давлатӣ кафолат медиҳад.

Баҳри таъмини ин ҳуқуқи конститутсионии инсон ва шаҳрванд КҶ ұТ дар моддаи 164 барои монеъ шудан ба гирифтани таҳсилоти ҳатмии умумии асосӣ, ҷавобгарии чиноятий муқаррар намудааст.

Таҳсилоти умумӣ аз се зина (ибтидой, умумии асосӣ ва миёнаи умумӣ) иборат буда, тавассути мактабҳои ибтидой, мактабҳои умумии асосӣ, мактабҳои миёнаи умумӣ, гимназияҳо ва литеҳӣҳо амалӣ мегардад.

Мувофиқи Қонуни ұТ «Дар бораи маориф» аз 22 июли соли 2013 таҳти № 1004 таҳсилоти умумии асосӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатмӣ мебошад.

Объекти чиноятро муносибатҳои ҷамъиятие, ки ҳангоми амалӣ намудани ҳуқуки конститутсионии шаҳс ба таҳсилоти ҳатмии умумии асосӣ (нӯҳсола) ба вучуд меоянд, ташкил медиҳанд.

Тарафи объективии чиноят дар монеъ шудани шаҳси воқеӣ ба гирифтани таҳсилоти ҳатмии умумии асосӣ (нӯҳсола) ифода мегардад.

Тарафи субъективии чинояти мазкур қасди бевосита мебошад. Яъне, гунахгор дарк менамояд, ки гайриқонунӣ ба гирифтани таҳсилоти ҳатмии умумии асосӣ монеъ шуда истодааст ва ҳоҳони содир намудани ин кирдор мебошад.

Субъекти чиноят шаҳси муқаллафи ба синни 16-солагӣ расида мебошад. Одатан ба сифати субъекти чиноят волидайн, шаҳсони онҳоро ивазкунанд, омӯзгорон ва гайра баромад мекунанд.

Мувофиқи моддаи 18 КҶ ҶТ, чинояти мазкур ба категорияи чиноятаҳои начандон вазнин доҳил мешавад.

§ 3. Чиноятаҳо ба муқобили ҳуқуқ ва озодиҳои сиёсии инсон ва шаҳрванд

Санади асосие, ки дар он ҳуқуқ ва озодиҳои сиёсии инсон ва шаҳрванд муқаррар карда шудаанд, Конститутсияи ҶТ ва Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳсӣ ва сиёсӣ мебошанд. Ҳамзамон бâъзе паҳлӯҳои ҳуқуқ ва озодиҳои сиёсии инсон ва шаҳрванд дар қонунҳои конститутсионии ҶТ «Дар бораи интихоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи интихоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи интихоботи вакилон ба Маҷлисҳои маҳаллии вакилони ҳалқ», «Дар бораи райпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон», қонунҳои ҶТ «Дар бораи матбуоти даврӣ ва дигар воситаҳои аҳбори омма», «Дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ», «Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ», «Дар бораи озодии вичдон ва иттиҳодияҳои динӣ» ва дигар қонунҳои ҷумҳурӣ дарҷ карда шудаанд.

Дар низоми ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ҳуқуқу озодиҳои сиёсӣ мавқеи маҳсус доранд. Нисбат ба ҳуқъои шаҳсӣ, ки онҳо ба ҳар як шаҳс даҳл доранд, аксари ҳуқуқҳо ва озодиҳои сиёсӣ бошад, танҳо ба шаҳрвандон тааллук доранд. Новобаста аз ин ҳамаи ҳуқуқ ва озодиҳои сиёсӣ, ки ҳам ба инсон ва ҳам ба шаҳрванд тааллук доранд ҳуқуқи ҳифзи судии баробар доранд. Масалан, аз панҷ моддаи Конститутсия, ки ҳуқуқу озодиҳои сиёси-

ро муқаррар менамоянд, факат яке аз онҳо (м.30) барои шахс таъйин гардидааст.

Хукуқу озодиҳои сиёсии шаҳрванд, ҳамчун хукуқу озодиҳои фардӣ қисми таркибии вазъи хукуқии инсон ва шаҳрванд буда, хукуқи инкорнашавандай онҳо мебошад. Хусусияти хоси давлати демократии муқаррар кардани низоми хукуқу озодиҳои сиёсие, ки иштироки шаҳрвандонро дар ҳаёти сиёсии чомеа ва давлат таъмин менамоянд, мебошад¹²⁷.

Таҳти мағҳуми ҷиноятҳо ба муқобили ҳуқуқ ва озодиҳои сиёсии инсон ва шаҳрванд кирдор ҳаракат ё бехаракатии ба ҷамъият ҳавфноки бо қонуни ҷиноятӣ пешбинишудае дониста мешавад, ки қасдан содир шуда ба ҳуқуқ ва озодиҳои сиёсии инсон ва шаҳрванд, ки дар Конститутсия ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муқаррар шудаанд, таҷовуз меоварад.

Ҳамаи ҷиноятҳое, ки ба муқобили ҳуқуқ ва озодиҳои сиёсии инсон ва шаҳрванд равона карда шудаанд, дар моддаҳои зерини КҶ ҶТ пешбинӣ карда шудаанд:

- 1) вайрон кардани баробархукуқии шаҳрвандон (м. 143 КҶ ҶТ);
- 2) ради додани маълумот ба шаҳрванд (моддаи 148 КҶ ҶТ);
- 3) монеъ шудан ба татбиқи ҳуқуқҳои интихоботӣ ва фаъолияти комиссияҳои интихоботӣ (моддаи 150 КҶ ҶТ);
- 4) соҳтакории ҳуччатҳои интихоботӣ, ҳуччатҳои раъйпурсӣ ё ҳисоби нодурусти овоз (моддаи 151 КҶ ҶТ);
- 5) монеъ шудан ба фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ (моддаи 158 КҶ ҶТ);
- 6) ташкили ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ташкилоти диние, ки ба шаҳсият ва ҳуқуқи шаҳрвандон таҷовуз мекунанд (моддаи 159 КҶ ҶТ);
- 7) вайрон кардани тартиби ташкил ва гузаронидани маҷлисҳо, гирдиҳамоиҳо, намоишҳо, пикетгузориҳо ва роҳпаймоиҳо (м. 160 КҶ ҶТ);
- 8) монеъ шудан ба гузаронидани маҷлис, гирдиҳамоӣ, намоиш, роҳпаймоӣ, пикетгузорӣ ё иштирок дар онҳо (моддаи 161 КҶ ҶТ);
- 9) монеъ шудан ба фаъолияти қонуни касбии журналистон (моддаи 162 КҶ ҶТ).

¹²⁷ И момов А. Ҳуқуқу озодӣ ва вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд. Душанбе, 1997. С. 62.

Вайрон кардани баробархуқуқии шаҳрвандон

Вайрон кардани баробархуқуқии шаҳрвандон ҳамчун чиноят дар моддаи 143 КҶ ҶТ муқаррар гардида, аз 2 қисм иборат мебошад.

Муқаррар намудани ҷавобгарии чиноятӣ барои вайрон кардани баробархуқуқии шаҳрвандон яке аз кафолатҳои амалишавии моддаи 17 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Мувофиқи моддаи мазкур ҳама дар назди қонун ва суд баробаранд. Давлат ба ҳар кас, қатъи назар аз миллат, нажод, чинс, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, вазъи иҷтимоӣ, таҳсил ва молу мулк, ҳуқуқу озодиҳоро кафолат медиҳад.

Мағҳуми вайрон кардани баробархуқуқи шаҳрвандон дар моддаи 143 КҶ дода шудааст. Таҳти мағҳуми вайрон кардани баробархуқуқии шаҳрвандон қасдан бевосита ё бавосита вайрон намудан ё маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодиҳо ё ин ки бевосита ё бавосита муқаррар намудани бартарии шаҳрвандон вобаста ба ҷинс, нажод, миллат, забон, баромади иҷтимоӣ, мавқеи шахсӣ, молу мулк ё мансаб, маҳалли истиқомат, муносибат бо дин, ақида, марбут будан ба ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодяҳои ҷамъиятӣ, ки ба ҳуқуқ ва мафиатҳои қонуни шаҳрванд зарар расонидааст, фахмида мешавад.

Объекти бевоситай чиноятро баробархуқуқии шаҳрвандон ташкил медиҳад.

Ба сифати ҷабрдида аз чиноят шаҳрвандон (шахсони воқеӣ) баромад карда метавонад. Дар мадди аввал чунин ба назар мерасад, ки моддаи 143 КҶ ҶТ танҳо барои вайрон кардани баробархуқуқии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарии чиноятӣ муқаррар намудааст. Дар моддаи мазкур мағҳуми шаҳрванд ба маъни вассеъ дода шудааст, на ба маъни маҳдуд. Ҳамин тавр, зери мағҳуми шаҳрвандон – шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, шахсони бетабаа ва шаҳрвандони хориҷӣ дар назар дошта шудааст.

Тарафи объективии чинояти мазкур дар кирдорҳои (чи аз ҳаракат ва чи аз беҳаракатӣ) зерин ифода мегардад:

- а) вайрон намудани ҳуқуқ ва озодиҳо;
- б) маҳдуд намудани ҳуқуқ ва озодиҳо;
- в) муқаррар намудани бартарии шаҳрвандон вобаста ба ҷинс, нажод, миллат, забон, баромади иҷтимоӣ, мавқеи шахсӣ, молу мулк ё мансаб, маҳалли истиқомат, муносибат бо дин, ақида, марбут будан ба ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодяҳои ҷамъиятӣ.

Вайрон намудани хукуқ ва озодиҳои конститутсионии шаҳрвандон дар ҳалалдор гаштани принсиҳи бевосита амалий шудани онҳо ифода мегардад. Ин чунин маъно дорад, ки хукуқ ва озодиҳои шаҳрвандон дар Конститутсия, қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии хукуқӣ инъикос ёфтаанд ва иҷрои онҳо кафолат дода шудааст. Ба вайрон намудани хукуқ ва озодиҳои шаҳрвандон инҳо дохил мешаванд: вайрон кардани хукуқ ба таҳсил, озодии сухан, муроҷиат намудан, хукуқ ба истироҳат, ташкили оила, хукуқ ба озодии шаҳсӣ, озодии вичдон ва дин, озодии ҳаракат ва ғайра, ки дар бевосита ё бавосита муқаррар намудани бартарии шаҳрвандон вобаста ба ҷинс, нажод, миллат, забон, баромади иҷтимоӣ, мавқеи шаҳсӣ, молу мулкӣ ё мансабӣ, маҳалли истиқомат, муносибат бо дин, ақида, марбут будан ба ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ифода мегардад.

Маҳдуд намудани хукуқ ва озодиҳои конститутсионии шаҳрвандон маънои онро дорад, ки шаҳрвандон аз хукуқ ва озодиҳое, ки Конститутсия ва дигар санадҳои меъёрии хукуқӣ ба онҳо кафолат додаанд ба таври пурра ё умуман барҳурдор шуда наметавонанд. Маҳдуд намудани хукуқ ва озодиҳои шаҳрвандон вобаста ба асосҳои гуногун (нажод, миллат, забон, ҷинс ва ғ.) ҳангоми ба кор қабул кардан, аз кор озод намудан (хукуқ ба меҳнат), таъмин кардан бо манзил ё аз манзил баровардан, итифодаи воситаҳои аҳбор (шабакаи интернет), нашр намудан, тарки ҷумҳурӣ кардан ва ғ. ифода мейбад.

Муқаррар намудани бартарии шаҳрвандон вобаста ҷинс, нажод, миллат, забон, баромади иҷтимоӣ, мавқеи шаҳсӣ, молу мулк ё мансаб, маҳалли истиқомат, муносибат бо дин, ақида, марбут будан ба ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ бошад, ин додани бартарӣ нисбат ба як шаҳрванд аз шаҳрванди дигар ҳангоми бевосита амалишавии хукуқ ва озодиҳояш, фахмида мешавад. Масалан, қабул накардан ба кор ё аз кор озод намудан вобаста ба асосҳои дар боло номбаршуда.

Таркиби ҷиноят моддӣ мебошад. Ҷиноят аз лаҳзаи расонидани зарар ба хукуқ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон хотимаёфта дониста мешавад.

Тарафи субъективии ҷиноят дар қасди бевосита ифода мегардад. Гунахгор дарк менамояд, ки баробарҳукуқии шаҳрвандонро вайрон намуда истодааст ва ҳоҳиши содир намудани онро дорад.

Ангезаи содир намудани ҷиноят аломати ҳатмии тарафи субъективии ҷиноят набуда он метавонад гуногун бошад. Масалан, ху сумат, адсоват, милатгарӣ, нажодпарастӣ ва ғайра.

Субъекти чиноят (қисми 1 моддаи 143 КЧ) шахси мукаллафи ба синни 16 расида, ки вобаста ба фаъолияташ имконияти вайрон ё маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандонро дорад, баромад мекунад. Масалан, фурӯшандагон, хизматрасонҳо ва гайра.

Ба сифати субъекти чиноят бо қисми 1 моддаи 143 КЧ ҶТ шахсони мансабдор буда наметавонанд. Шахсони мансабдор бо қисми 2 моддаи 143 КЧ ҶТ ба ҷавобгарии чиноятӣ қашидон мешаванд.

Дар қисми 2 моддаи 143 КЧ ҶТ ҳолатҳои вазнинкунандай ба ҷавобгарии чиноятӣ қашидон шаҳс ҳангоми вайрон кардани ба-ро барҳуқуқии шаҳрвандон муқаррар карда шудааст. Ба монанд:

- а) бо истифодаи зӯроварӣ ё таҳди истифодаи он;
- б) бо истифода аз мақоми хизматӣ содир намудан.

Таҳти мағҳуми вайрон кардани ба-ро барҳуқуқии шаҳрвандон бо истифодаи зӯроварӣ лату кӯб намудан, расонидани зарари дараҷаҳои гуногун, маҳдуд соҳтани озодӣ, ҳабс кардан, бастани дасту по, несту нобуд кардани амвол ва гайра фаҳмида мешавад.

Таҳди истифодаи зӯроварӣ бошад, бо роҳи тарсонидани шахсон оид ба лату кӯб намудан, расонидани зарари дараҷаҳои гуногун, маҳдуд соҳтани озодӣ, маҳкам кардан, несту нобуд кардани амволи онҳо ва гайра фаҳмида мешавад.

Дар б. «б» қисми 2 моддаи 143 КЧ ҶТ барои вайрон намудани ба-ро барҳуқуқии шаҳрвандон бо истифода аз мақоми хизматӣ ҷавобгарии чиноятӣ пешбинӣ карда шудааст. Субъекти чиноят дар ин ҳолат маҳсус буда, он метавонад шаҳси мансабдор (ниг. ба қисми 1 эзоҳи моддаи 314 КЧ) хизматчию давлатӣ (ниг. ба қисми 3 эзоҳи моддаи 314 КЧ), ва шаҳсе, ки вобаста ба мақоми дар ташкилотҳо ишғол намудааш, новобаста аз шакли моликият, ба вазифаҳои ташкилию амрдиҳӣ ва ё маъмурию ҳочагидорӣ ваколатдор карда шудааст, бошад.

Маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон бо максади таъмини ҳуқуқу озодиҳои дигар шаҳрвандон, таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, ҳимояи соҳти конституцисонӣ ва ҳимояи тамомияти арзии чумхурӣ содир шуда бошад, дар ин ҳолат шаҳс аз ҷавобгарии чиноятӣ озод аст. Зоро, ин ҷаҳор ҳолат бевосита дар Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (м. 14) муқаррар карда шудааст. Маҳдуд намудани ҳуқуқ ва озодиҳо танҳо бо тартиби дар санадҳои ҳуқуқӣ муқарраргардида амалӣ карда мешавад.

Шахсони дигар бо истифода аз мақоми хизматии худ наметавонанд, ки ягон асосии иловагии дигареро барои маҳдудкунии ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон истифода баранд.

Мувофики моддаи 18 КҔ ЧТ қисми 1 моддаи 143 КҔ ЧТ ба категорияи чиноятҳои начандон вазнин ва қисми 2 моддаи 143 бошад, ба категорияи чиноятҳои дараҷаи миёна дохил мешаванд.

Радди додани маълумот ба шаҳрванд

Радди додани маълумот ба шаҳрванд ҳамчун чиноят дар моддаи 148 КҔ ЧТ муқаррар гардида, аз 1 қисм иборат мебошад.

Радди додани маълумот ба шаҳрванд ҳамчун чиноят дар моддаи муқаррар намудани ҷавобгарии чиноятӣ барои радди додани маълумот ба шаҳрванд ба ҳифзи ҳуқуқи пайдо намудан ва шинос шудани вай бо ҳуччатҳое, ки ба ҳуқуқ ва манфиатҳои ў даҳл доранд, равона карда шудааст. Дар моддаи 25 Конституцияи ЧТ муқаррар карда шудааст, ки мақомоти давлатӣ, ҳизбҳои сиёсӣ ва шахсони мансабдор вазифадоранд ба ҳар кас имконияти пайдо намудан ва шинос шуданро бо ҳуччатҳое, ки ба ҳуқуқу манфиатҳои ў даҳл доранд, таъмин намоянд, ба истиснои холатҳое, ки қонун муйян кардааст.

Шаҳрвандон метавонанд бевосита ҳудашон барои гирифтани маълумот ба мақомот ё шахси мансабдор ё ин ки бавоситай воситаҳои аҳбори омма (ВАО) муроҷиат намоянд. Ин ҳуқуқи шаҳрвандон дар моддаи 23 Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи матбуоти даврӣ ва дигар воситаҳои аҳбори омма» аз 19 марта 2013 муқаррар карда шудааст. Мувофики он, ҳар шахс ҳуқуқ дорад, ки тариқи воситаҳои аҳбори омма дар бораи фаъолияти мақомоти давлатӣ, ташкилотҳо ва шахсони мансабдори онҳо иттилооти аниқ ба даст орад

Мафҳуми радди додани маълумот ба шаҳрванд дар моддаи 148 КҔ ба таври зайл дода шудааст: аз ҷониби шахси мансабдор радди гайриқонунӣ ба шаҳрванд додани санад ё ҳуччатҳое, ки бевосита ба ҳуқуқ ва озодиҳои ў даҳл доранд ва мутобиқи тартиби муқарраршуда ҷамъоварӣ гардидаанд, инчунин додани таҳсилоти нопурра ё қасдан додани чунин маълумоти барғалат нопурра, агар он ба ҳуқуқ ва манфиатҳои ҳамин шаҳрванд зарар расонида бошад, ҳамчун ради додани маълумот ба шаҳрванд дониста мешавад.

Объекти чиноятро муносибатҳои ҷамъиятие, ки аз ҳуқуқи конституционии шаҳрванд ба гирифтани маълумот бармеоянд, ташкил медиҳанд.

Ба сифати ҷабрдида аз чиноят ҳама гуна шахси вожеӣ баромад карда метавонад.

Тарафи объективии чиноят аз ду кирдори мустақил иборат мебошад:

а) радди гайриқонунин шахси мансабдор ба шаҳрванд додани санад ё хуччатхое, ки бевосита ба ҳукуқ ва озодиҳои ў дахл доранд ва мутобики тартиби муқарраршуда чамъоварӣ гардидаанд;

б) ба шаҳрванд додани маълумоти нопурра ё қасдан додани маълумоти барғалати нопурра, ки ба ҳукуқ манфиатҳои ў дахл доранд.

Кирдорҳои номбаршуда ҳамон вақт чиноят ба ҳисоб мера-ванд, ки агар ба ҳукуқ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон зарар расонанд.

Кирдорхое, ки тарафи объективии чинояти мазкурро ташкил медиҳанд, чи бо ҳаракат ва чи аз беҳаракатӣ содир карда мешаванд.

Таҳти мағҳуми гайриқонунӣ рад намудани шахси мансабдор аз додани маълумот, гайриқонунӣ ва бар хилофи санадҳои меъерии ҳукуқӣ рад кардан аз додани маълумот ба шаҳрванд, фаҳмида мешавад. Ин радкунӣ мумкин аст ба таври ҳаттӣ ё даҳонӣ бо ҳаракат ё беҳаракатӣ амалий карда шавад. Масалан, дар моддаи 240 КМЧ ҶТ муқаррар карда шудааст, ки муфаттиш дар ҳолати изҳори дарҳости шифоҳӣ ё ҳаттии ҷабрдида, намояндаи ў, дъявогари гражданий, ҷавобгари гражданий ва намояндагони онҳо ин шахсро бо маводи парванда ё бо он қисмати парванда, ки инҳо шинос шудан меҳоҳанд, шинос мекунад. Гайриқонунӣ рад кардани чунин тала-бот ё додани маълумоти нопурра боиси татбиқи моддаи мазкур гашта метавонад.

Додани маълумоти нопурра шинос намудани шаҳрванд бо қисми хуччат ё санадҳо, яъне ба пуррагӣ шинос накардан бо маълумоте, ки дар мақомоти даҳлдор ё дар тобеияти шахси мансабдор ҳастанд ва ба ҳукуқу манфиатҳои ин шаҳрванд даҳл доранд, фаҳмида мешавад.

Додани маълумоти барғалати нопурра ба шаҳрванд додани маълумоте аст, ки ба ҳақикат дуруст нест.

Аз тарафи шахси мансабдор гайриқонунӣ рад намудани додани маълумот, додани маълумоти нопурра ё маълумоти барғалати нопуррае, ки ба ҳукуқ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон даҳл надорад, бо моддаи 148 КҔ ҟТ бандубаст карда намешавад.

Инчунин, аз муқаррароти моддаи мазкур бар меояд, ки радди додани маълумот ба шаҳрвандони ҳориҷӣ ва шахсони бетабаа низ таркиби ин чиноятро ташкил намедиҳад. Зоро дар моддаи 148 КҔ ҟТ мағҳуми шаҳрванд истифода бурда шудааст ва аз ин рӯ он

танҳо ба шаҳрвандони ҶТ дахл дорад. Лекин, аз нигоҳи ҳуқуқи маданий, таҳти мағҳуми шаҳрванд дар ҷинояти мазкур умуман шахси воқеъ дар назар дошта шудааст. Бинобар ин, радди додани маълумот ба шаҳрвандони хориҷӣ ва шаҳсони бетабаа дар баробари шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд бо моддаи мазкур бандубаст карда шавад. Муқаррар намудани ҷавобгарии ҷиноятӣ танҳо барои радди додани маълумот ба шаҳрвандони ҶТ ба моддаи 25 Конституцияи ҶТ ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ муҳолифат менамояд.

Аз рӯйи конструксияаш (соҳташ) таркиби ҷиноят моддӣ буда, он аз лаҳзаи расонидани зарар ба ҳуқуқ ва манфиаҳои шаҳрванд хотимаёфта дониста мешавад. Зарар мумкин аст моддӣ ва маънавӣ бошад.

Тарафи субъективии ҷиноят дар қасди бевосита ифода мегардад. Гунахгор ба ҷамъият ҳавғонкӣ кирдори ҳудро дарк намуда, гайриқонунӣ ба шаҳрванд санад ва ҳуҷҷатҳоро намедиҳад, инчунин, ба ў маълумоти нопурра ё маълумоти барғалати нопурраро медиҳад ва ба ҳуқуқу манфиатҳои қонуни шаҳрванд зарар мера-сонад.

Ангеза ва мақсади ҷиноят барои бандубости он аҳаммият надоранд ва онҳо метавонанд ғуногун бошанд. Масалан, راضӣ, қасос, бадбинӣ ва ғ.

Субъекти ҷиноят маҳсус мебошад. яъне, дар баробари аломатҳои умумӣ (муқаллафӣ ва синни сол), инчунин, ў бояд шахси мансабдор бошад. Мағҳуми шахси мансабдор дар қисми 1 эзоҳи моддаи 314 КҔ оварда шудааст.

҈инояти мазкур ба категорияи ҷиноятҳои начандон вазнин дохил мешавад.

Монеъ шудан ба татбиқи ҳуқуқҳои интихоботӣ ва фаъолияти комиссияҳои интихоботӣ

Монеъ шудан ба татбиқи ҳуқуқҳои интихоботӣ ва фаъолияти комиссияҳои интихоботӣ ҳамчун ҷиноят дар моддаи 150 КҔ ҈Т муқаррар гардида, аз 2 қисм иборат мебошад.

Ҳуқуқҳои интихоботӣ ва фаъолияти комиссияҳои интихоботӣ тавассути Конституцияи ҈Т, Қонуни конституционии ҈Т «Дар бораи интихоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон», Қонуни конституционии ҈Т «Дар бораи интихоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон», Қонуни конституционии ҈Т «Дар бораи интихоботи вакilon ба Маҷlisҳои маҳаллии вакiloni ҳалқ» ва

Қонуни конституционии ҶТ «Дар бораи райъпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба танзим дароварда мешавад.

Дар моддаи 27 Конституцияи ҶТ муқаррар карда шудааст, ки шаҳрванд аз синни 18 ҳуқуки дар райъпурсӣ иштирок кардан, интихоб намудан, инчунин аз синни муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи интихоб шуданро дорад. Шахсоне, ки аз тарафи суд гайри қобили амал дониста шудаанд ва ё мувоғики ҳукми суд дар ҷойҳои аз озодӣ маҳрумшудагон нигоҳ дошта мешаванд, ҳуқуқи дар интихобот ва райъпурсӣ иштирок карданро надоранд.

Монеъ шудан ба шаҳрванд ҷиҳати татбиқи ҳуқуқҳои интихобиаш ё ҳуқуқи иштирок дар райъпурсӣ, инчунин монеъ шудан бо фаъолияти комиссияҳои интихоботӣ ё комиссия оид ба гузаронидани райъпурсӣ кирдори ба ҷамъият ҳавфнок буда, содир намудани он боиси ҷавобгарии ҷиноятӣ бо моддаи 150 КҔ ҶТ мегардад.

Объекти ҷиноятро ҳуқуқи конституционии шаҳс оид ба интихоб шудан ва интихоб кардан дар ҳаёти сиёсӣ ва идораи давлатӣ, инчунин иштирок кардан дар райъпурсӣ ташкил медиҳад.

Тарафи объективии ҷиноят қисми 1 моддаи 150 КҔ ҶТ дар ҳаракатҳои зерин ифода мегардад:

- а) монеъ шудан ба шаҳрванд ҷиҳати татбиқи ҳуқуқҳои интихоботӣ;
- б) монеъ шудан ба шаҳрванд ҷиҳати татбиқи ҳуқуқи иштирок дар райъпурсӣ;
- в) монеъ шудан ба фаъолияти комиссияҳои интихоботӣ;
- г) монеъ шудан ба фаъолияти комиссия оид ба гузаронидани райъпурсӣ.

Таҳти мағҳуми монеъ шудан ба шаҳрванд ҷиҳати татбиқи ҳуқуқҳои интихоботиаш, бо ҳар роҳ даҳолат намудан ба ҳуқуқҳои ў, ки бевосита дар қонунгузорӣ ҷиҳати интихоб шудан ва интихоб кардан пешбинӣ шудааст, фаҳмида мешавад.

Ҳуқуқи интихоб кардан яке аз ҳуқуқҳои сиёсии шаҳс мебошад, ки ў ҳамчун субъекти мустакил дар ҷараёни интихоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, интихоботи аъзои Мачлиси миллӣ ва вакилони Мачлиси намояндагон, интихоботи Мачлисҳои маҳаллии вакилони ҳалқ иштирок менамояд. Мувоғики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи интихоб кардани шаҳрванд аз синни 18 пайдо мешавад. Ҳуқуқи интихоб шудан, яъне бо расидани синну сол ва дигар талабот ҳуқуқи интихобшавиро дар ин ё он мақомоти интихоботии давлатӣ пайдо карданро дар назар дорад.

Хукуқҳои интихоботии шаҳрванд дар қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда шудаанд. Бе асосҳои қонунӣ даҳолат кардан ба ин хукуқҳо, ба монанди хукуқи интихоб кардан, интихоб шудан, ба рӯйхат нагирифтани интихобкунандагон, шинос накардани шаҳрвандон бо рӯйхати интихобкунандагон, ба қайд нагирифтани номзадҳо ва монанди инҳо манъ аст.

Монеъ шудан ба шаҳрванд ҷиҳати табиқи хукуқи иштирок даррайъпурсӣ. Даррайъпурсӣ шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки синнашон ба 18 расидаасту мувоғиқи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон хукуқи овоздиҳӣ доранд, иштирок карда метавонанд. Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон қатъи назар аз миллат, нажод, ҷинс, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, вазъи иҷтимоӣ, таҳсил ва молу мулк даррайъпурсӣ иштирок мекунанд. Шаҳрвандон даррайъпурсӣ озодона, бевосита ва шахсан иштирок мекунанд. Овоздиҳӣ даррайъпурсӣ пинҳонӣ сурат мегирад, назорат ба изҳори ҳоҳишу иродай шаҳрвандон манъ аст. Даҳолат кардан ба хукуқҳои номбаршуда ва дигар хукуқҳое, ки дар қонунгузорӣ ҷиҳати иштирок даррайъпурсӣ боиси татбиқи моддаи мазкур шуда метавонад. Масалан, даҳолат кардан ба ҳоҳишу иродай шаҳрвандон ҳангоми овоздиҳӣ даррайъпурсӣ ё ин ки монеъ шудан ба пинҳонӣ овоз додани шаҳрванд ва ф.

Монеъ шудан ба фаъолияти комиссияҳои интихоботӣ, яъне монеъ шудан ба фаъолияти комиссияҳои интихоботӣ, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон вучуд доранд. Вобаста ба интихоботи аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагон, интихоботи Президенти ҶТ ва интихоботи Маҷлисҳои маҳаллии вакилони ҳалқ чуннин комиссияҳо амал менамоянд:

а) Комиссия оид ба интихоботи аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагон:

- Комиссияи марказии интихобот варайъпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- Комиссияҳои ҳавзвавии интихобот оид ба интихоботи аъзои Маҷлиси миллӣ;
- Комиссияи ҳавзвавии интихобот оид ба интихоби вакилони Маҷлиси намояндагон;
- Комиссияҳои участкавӣ оид ба интихоботи вакилони Маҷлиси намояндагон.

б) Комиссия оид ба интихоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон:

- Комиссияи марказии интихобот варайъпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- Комиссияи ҳавзавии интихобот оид ба интихоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;
 - Комиссияҳои участкави интихобот оид ба интихоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.
- в) Комиссия оид ба интихоботи Маҷlisҳои маҳаллии вакилони халқ:
- Комиссияи вилоятии интихобот ба Маҷlisҳои вакilonи халқи ВМКБ, Маҷlisи вакiloni халқи вилоятҳо;
 - Комиссияи шаҳрии интихобот оид ба интихобот ба Маҷlisи вакiloni халқи шаҳри Душанбе;
 - Комиссияи шаҳрии интихобот ба Маҷlisи вакiloni халқи шаҳр;
 - Комиссияи ноҳиявии интихобот ба Маҷlisи вакiloni халқи ноҳия;
 - Комиссияҳои ҳавзавии интихобот;
 - Комиссияҳои участкавии интихобот.

Фаъолияти комиссияҳои номбаршуда дар қонунҳои соҳавӣ ба таври пурра нишон дода шудааст. Монеъ шудан ба яке аз фаъолиятҳои дар қонунҳо пешбинишуда боиси татбиқи моддаи мазкур гашта метавонад. Масалан, ҳангоми ҷамъбаст намудани натиҷаи интихобот, ҳангоми ба қайд гирифтани номзадҳо, ҳангоми баррасии аризаву шикоятҳо доир ба қарорҳо ва амали комиссияҳои даҳлдор ва ғараҳо.

Монеъ шудан ба фаъолияти комиссия оид ба гузаронидани райъпурсӣ - ин бо ҳар роҳ монеъ шудан ба фаъолияти Комиссияи марказии интихобот ва райъпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Комиссияи ҳавзавии райъпурсӣ ва Комиссияи участкавии райъпурсӣ мебошад. Фаъолияти комиссия оид ба гузаронидани райъпурсӣ аз лаҳзаи ташкил шуданашон ба вучӯд омада, байд аз гузаштани як моҳ аз лаҳзаи чопи натиҷаҳои райъпурсӣ қатъ мегардад.

Ба фаъолияти комиссияҳо оид ба гузаронидани райъпурсӣ асосан салоҳияти онҳо дохил мешавад. Салоҳияти комиссияҳои номбаршуда дар моддаҳои 17-19 Қонуни конститутсионии ҶТ «Дар бораи райъпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба таври пурра оварда шудааст. Масалан, монеъ шудан ба фаъолияти комиссия оид ба гузаронидани райъпурсӣ ҳангоми ҷамъбаст намудани натиҷаи райъпурсӣ, ҳангоми дар матбуот чоп намудани натиҷаи райъпурсии муқарраргардида, ҳангоми ҳисоб кардани овозҳои дар участка додашуда ва монанди инҳо.

Аз рўйи конструксияш (сохташ) таркиби чиноят расмӣ буда, чиноят аз лаҳзаи содир намудани яке аз кирдорҳои дар диспозитсия моддаи мазкур пешбинишуда хотимаёфта дониста мешавад.

Тарафи субъективии чиноят қисми 1 моддаи 150 КҶ дар қасди бевосита ифода мегардад, яъне гунаҳгор дарк менамояд, ки ба татбиқи ҳуқуқҳои интихоботӣ ва фаъолияти комиссияҳои интихоботӣ монеъ шуда истодааст, инчунин, ба ҷамъият ҳавғонии кирдори худро дарк намуда ва ҳоҳиши содир намудани чунин кирдор мебошад.

Мақсад ва ангезаи чиноят аломати ҳатмии он набуда, метавонанд гуногун бошанд.

Субъекти чиноят шахси мукаллафи ба синни 16 расида мебошад.

Дар қисми 2 моддаи 150 КҶ ҶТ аломатҳои бандубастшаванда барои монеъ шудан ба шаҳрванд ҷиҳати татбиқи ҳуқуқҳои интихоботиаш ё ҳуқуқи иштирок дар райъпурсӣ, инчунин монеъ шудан бо фаъолияти комиссияҳои интихоботӣ ё комиссия оид ба гузаронидани райъпурсӣ пешбинӣ карда шудааст, ки инҳо доҳил мешаванд:

а) дар алоқамандӣ бо ришвадиҳӣ, фиреб, зӯроварӣ ё таҳдида истифодай он;

б) бо истифодай мақоми хизматӣ;

в) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ ё аз ҷониби гурӯҳи муташаккил.

Ришвадиҳӣ – ин бевосита ё ба воситаи миёнарав додани арзишҳои моддӣ ё расонидани хизматрасонии дорои ҳусусияти молу мулкидошта ба мақсади монеъ шудан ба татбиқи ҳуқуқҳои интихоботӣ ва фаъолияти комиссияҳои интихоботӣ мебошад. Масалан, додани ришва ба мақсади даст кашидан номзад аз иштирок намудан дар интихобот.

Фиреб дар дилаю дониста пешниҳод намудани маълумоте, ки ба ҳақиқат рост нест, ба гумроҳӣ андохтани шаҳрвандон, комиссияҳои интихоботӣ, ифода мегардад. Масалан, пешниҳоди маълумоти бардурӯғ нисбат ба шахсияти номзад ба вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ, Президенти ҶТ ва гайра.

Зӯроварӣ ин расонидани зарари сабук ё миёна ба саломатӣ, мувакаттан маҳрум кардан аз озодӣ, лату кӯб намудани шаҳрвандон, раисони комиссияҳо, аъзоёни комиссияҳо мебошад. Масалан, лату кӯб намудани шаҳрванд барои даст кашидан аз иштирок намудан дар интихобот, расонидани зарари сабук ба саломатии раиси комиссияи интихоботӣ ҷиҳати нодуруст ҳисоб намудани овозҳо ва гайра.

Таҳдиidi истифодаи зӯроварӣ дар таҳдиidi расонидани зарап ба саломатӣ, лату кӯб намудан, мувақатан маҳрум кардан аз озодӣ ва монанди ифода мегардад.

Истифода аз мақоми хизматӣ аз ҷониби шаҳс вобаста ба мақоми хизматиаш содир намудани кирдорҳои дар қисми 1 моддаи 150 КҶ ҶТ пешбишишударо дар назар дорад. Дар ин ҷо субъекти ҷиноят маҳсус аст. Он метавонад хизматчии мақомоти давлатӣ, ташкилоти ҷамъиятӣ, корхонаҳо, ки дар вақти гузаронидани интихобот ёрайпурсӣ бар зиммаи ӯ ваколатҳои ташкилӣ ё дигар ваколотҳо вобаста ба гузаронидани интихобот ёрайпурсӣ вогузошта шуда бошад.

Мағҳуми аз ҷониби гурӯҳи шаҳсон бо маслиҳати пешакӣ ё аз ҷониби гурӯҳи муташаккил дар моддаи 39 КҶ ҶТ пешбинӣ карда шудааст. мувофиқи он ҷиноят бо маслиҳати пешакӣ аз ҷониби гурӯҳи шаҳсон содиршуда эътироф мешавад, агар дар он шаҳсоне иштирок карда бошанд, ки дар ҳусуси якҷоя содир намудани он пешакӣ маслиҳат кардаанд. Ҕиноят аз ҷониби гурӯҳи муташаккил содиршуда эътироф мешавад, агар он аз ҷониби гурӯҳи устувори шаҳсоне, ки пешакӣ барои содир кардани як ё якчанд ҷиноят муттаҳид шудаанд, содир шуда бошад.

Мувофиқан ба моддаи 18 КҶ ҶТ қисми 1 моддаи 150 КҶ ҶТ ба категорияи ҷиноятҳои начандон вазнин ва қисми 2 моддаи 150 КҶ ҶТ бошад, ба категорияи ҷиноятҳои дараҷаи миёна дохил мешавад.

Соҳтакории ҳӯҷҷатҳои интихоботӣ, ҳӯҷҷатҳои раъйпурсӣ ё ҳисоби нодурусти овоз

Соҳтакории ҳӯҷҷатҳои интихоботӣ, ҳӯҷҷатҳои раъйпурсӣ ё ҳисоби нодурусти овоз ҳамчун ҷиноят дар моддаи 151 КҶ ҶТ муқаррар гардида, аз 1 қисм иборат мебошад.

Муқаррар намудани ҷавобгарии ҷиноятӣ барои соҳтакории ҳӯҷҷатҳои интихоботӣ, ҳӯҷҷатҳои раъйпурсӣ ё ҳисоби нодурусти овоз кафолати амалишавии принсиби овоздиҳии пинҳонӣ, барабар, мустақим, одилона гузаронидани интихобот, раъйпурсӣ ва натиҷаҳои он, инчунин, ҳифзи ҳуқуқи шаҳрвандон ҳангоми интихоб намудан ва интихоб шудан мебошад.

Дар моддаи 151 КҶ ҶТ барои соҳтакории ҳӯҷҷатҳои интихоботӣ, ҳӯҷҷатҳои раъйпурсӣ, дидою дониста нодуруст ҳисоб карданӣ овоз, дидою дониста нодуруст муайян кардани натиҷаҳои интихобот, раъйпурсӣ, ҳамчунин вайрон намудани овоздиҳии пинҳонӣ,

ки аз чониби узви комиссияи интихоботӣ, гурӯҳи ташаббускор ё комиссия оид ба гузаронидани раъйпурсӣ содир шудааст, ҷавобгари чиноятӣ муқаррар карда шудааст.

Ба сифати предмети чиноят ҳуҷҷатҳои интихоботӣ ё райъпурсӣ баромад мекунанд.

Ба ҳуҷҷатҳои интихоботӣ рӯйхати интихобкунандагон, бюллетени интихобот, протоколи комиссияи участкавии интихобот дар бораи ҷамъбости натиҷаи овоздиҳӣ доҳил мешавад.

Ҳуҷҷатҳои райъпурсӣ аз бюллетени овоздиҳӣ, протоколи натиҷаи овоздиҳӣ, қарор оид ба натиҷаи райъпурсӣ иборат мебошанд.

Тарафи объективии чиноят аз ҳаракатҳои зерин таркиб ёфтааст:

- а) соҳтакории ҳуҷҷатҳои интихоботӣ;
- б) соҳтакории ҳуҷҷатҳои райъпурсӣ;
- в) дидаю дониста нодуруст ҳисоб қардани овоз;
- г) дидаю дониста нодуруст муайян қардани натиҷаҳои интихобот;
- д) дидаю дониста нодуруст муайян қардани натиҷаҳои райъпурсӣ;
- е) вайрон намудани овоздиҳии пинҳонӣ.

Соҳтакории ҳуҷҷатҳои интихоботӣ ё райъпурсӣ гуфта тағиیر додани мазмуни ҳуҷҷатҳои ҳақиқӣ (аслӣ) бо тариқи даровардани маълумоти бардурӯғ, қалбакӣ, тағиир додани рақамҳо, инчунин, ба пуррагӣ тайёр намудани ҳуҷҷати қалбакӣ дар назар дошта шудааст. Дар амалия чунин тарзҳои тағиир додани мазмуни ҳуҷҷатҳо бо роҳи тарошидан, тезоб додан, шуста равондан, илованависӣ, иваз намудани варакаҳо ва ғайра вучуд дорад. Тарзи тағиир додани мазмуни ҳуҷҷат ба бандубости чиноят таъсир расонида наметавона.

Дидаю дониста нодуруст ҳисоб қардани овозҳо, ин дидаву дониста нодуруст нишон додани маълумот оид ба натиҷаи овоздиҳӣ дар интихобот ва райъпурсӣ мебошад. Масалан, бо роҳи зиёд ё кам нишон додани овозҳо ба тарафдории ин ё он номзад.

Дидаю дониста нодуруст муайян қардани натиҷаҳои интихобот дар нодуруст муайян намудани маълумоте, ки дар натиҷаи интихобот ба вучуд меояд, ифода мегардад. Ба монанди нодуруст ҳисоб қардани овозҳои додашуда, нодуруст муайян намудани төъдоди бюллетенҳои беътибор ва ғайра.

Дидаю дониста нодуруст муайян кардани натицахой рапортсай дар нодуруст муайян намудани маълумоти зерин ифода мегардад:

- а) төйдоди шахрвандоне, ки хукуки дар рапортсай иштирок карданро доранд;
- б) төйдоди шахрвандоне, ки бюллетен гирифтаанд;
- в) төйдоди шахрвандоне, ки дар рапортсай иштирок карданд;
- г) төйдоди овозҳое, ки ба тарафдории масъала ё таклифи дар рапортсай гузошта дода шудаанд;
- д) төйдоди овозҳое, ки ба ҳукмобили масъала ё таклифи дар рапортсай гузошта дода шудаанд;
- е) төйдоди бюллетенҳое, ки беътибор дониста шудаанд.

Вайрон намудани овоздихии пинҳонӣ яке аз принсипҳои асосии интихобот ва рапортсай ба ҳисоб меравад. Овоздихии пинҳонӣ маъни онро дорад, ки ҳангоми интихобот ё рапортсай мудохила ба изҳори ироди овоздихонгон манъ аст. Вайрон намудани чунин талабот боиси татбиқи моддаи мазкур мегардад.

Тарафи субъективии чиноят дар қасди бевосита ифода мегардад. Гунахгор кирдори ба ҷамъият ҳавфнокии ҳудро ҳангоми содир кардани соҳтакории ҳуччатҳои интихоботӣ, ҳуччатҳои рапортсайӣ, бардуруғ ҳисоб кардани овозҳо ё нодуруст муайян намудани натицаҳои овоздихиро дар интихобот, рапортсай, вайрон кардани овоздихии пинҳониро дарк менамояд ва ҳоҳони содиршудани он мебошад.

Субъекти чиноят маҳсус, ба сифати он узви комиссияи интихоботӣ, гурӯҳи ташаббускор ё комиссия оид ба гузаронидани рапортсай баромад мекунанд.

Чинояти мазкур ба категорияи чиноятаҳои дараҷаи миёна доҳил мешавад.

Монеъ шудан ба фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ

Монеъ шудан ба фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 158 КҶ ҶТ муқаррар гардида, аз 1 қисм иборат мебошад.

Муқаррар намудани ҷавобгарии чиноятаӣ барои монеъ шудан ба фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ба ҳифзи фаъолияти муттадили ҳизбҳои сиёсӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ аз ҳар гуна таҷовуз равона карда шудааст. Фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ

ва иттиҳодияҳои чамъиятӣ дар асоси Конститутсия ҶТ тавассути Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ» аз 23 майи соли 1998, Қонуни ҶТ «Дар бораи иттиҳодияҳои чамъиятӣ» аз 12 майи соли 2007 ва дигар санадҳои меъерии хукуқӣ ба танзим дароварда мешавад.

Дар моддаи 158 КҔ ҶТ барои монеъ шудан ба фаъолияти қонунии ҳизбҳои сиёсӣ ва иттиҳодияҳои чамъиятӣ, ҳамчунин дахолат ба фаъолияти қонуниашон, ки хукуқ ва манфиатҳои умумии онҳоро ба таври назаррас вайрон кардааст, ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ карда шудааст.

Объекти ҷиноятро муносабатҳои чамъиятие, ки оид ба фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ ва иттиҳодияҳои чамъиятӣ ба вучуд меоранд ташкил медиҳанд.

Зери мағҳуми ҳизби сиёсӣ ҷунин иттиҳодияи чамъиятие фаҳмида мешавад, ки вазифаи асосиаш иштирок дар ҳаёти сиёсии ҷомеа ба воситаи ташаккул додани иродай сиёсии шаҳрвандон ва инчунин ба амал баровардани ҳокимият ба воситаи намояндагони ҳуд мебошад.

Иттиҳодияи чамъиятӣ – иттиҳоди ихтиёрӣ, ҳудидора ва гайритеҷоратии шаҳрвандон мебошад, ки дар асоси умумияти манфиатҳо барои амалӣ намудани мақсадҳои муттаҳид гардидаанд, ки дар оинномаи иттиҳодияи чамъиятӣ нишон дода шудаанд.

Тарафи объективии ҷиноят дар ҳаракат ифода мейбад. Таҳти мағҳуми монеъ шудан ба фаъолияти қонунии ҳизбҳои сиёсӣ ва иттиҳодияҳои чамъиятӣ, гайриқонунӣ қатъ намудан ё боздоштани фаъолияти онҳо, дахолат кардан ба фаъолияти қонунии онҳо, ки хукуқ ва манфиатҳои қонунии онҳоро вайрон мекунад, фаҳмида мешавад.

Монеъ шудан ба фаъолияти қонунии ҳизбҳои сиёсӣ ва иттиҳодияҳои чамъиятӣ маънои содир намудани амале дар назар дошта шудааст, ки хукуқу манфиатҳои онҳоро вайрон мекунад.

Монеъ шудан ба фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ ва иттиҳодияҳои чамъиятие, ки мақсад ё амалашон ба зурӯн сарнагун кардани соҳти конститутсионӣ ва ташкил намудани гурӯҳҳои мусаллаҳ равона гардидааст ва ё низои нажодӣ, миллӣ, маҳаллӣ, иҷтимоӣ ва диниро тарғибу ташвиқ менамоянд, ҷиноят эътироф карда намешавад.

Дар Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ» асосҳои қатъ намудан ё боздоштани фаъолияти ҳизбҳои пешбинӣ карда шудааст. Мувоғиқи моддаи 20 Қонуни мазкур дар сурати аз тарафи ҳизби сиёсӣ вайрон карда шудани Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва инчунин гирифтани ёрии

иқтисодиу сиёсӣ аз кишварҳои хориҷӣ, Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ё Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи қатъ намудани фаъолияти ғайриқонунӣ огоҳинома мебарорад. Агар ҳизб дар муҳлати даҳ рӯз талаби ӯро дар бораи қатъ намудани фаъолияти ғайриқонунӣ иҷро накунад, фаъолияти вай мумкин аст бо қарори Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муҳлати то шаш моҳ боздошта шавад.

Фаъолияти ҳизби сиёсӣ мумкин бо қарори Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи манъи фаъолияти он, инчунин ба тарики аз нав ташкил намудан ва ё барҳамдигӣ қатъ карда шавад (м. 22 Қонуни ҔТ «Дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ»). Дар дигар ҳолатҳо боздоштан ва қатъ намудани фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ мумкин нест ва он ғайриқонунӣ аст.

Дар қонуни ҔТ «Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ» аз 12 майи соли 2007 асосҳои қонунии қатъ намудан ё боздоштани фаъолияти иттиҳодияҳо пешбинӣ карда шудааст.

Мувофиқи моддаи 35 Қонун дар сурати аз тарафи иттиҳодияи ҷамъиятӣ риоя накардан муқаррароти қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва содир намудани амалҳои муҳолифи мақсадҳои оинномавӣ Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё прокурорҳои тобеи он ба мақомоти роҳбариқунандай иттиҳодияи мазкур дар бораи бетаъхир бартараф намудани қонуншиканӣ амри хаттӣ ва ба мақомоти бақайдигирандагоҳи огоҳиномаи хаттӣ фиристода, муҳлати бартараф намудани онҳоро муқаррар менамояд. Агар дар муҳлати муайяншуда қонуншиканҳо, ки асоси баровардани амри хаттӣ ё огоҳиномаи хаттӣ гаштаанд, бартараф карда нашаванд, Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё прокурорҳои тобеи он ё мақомоти бақайдигирандагоҳи хукуқ доранд ба суд бо аризай даъвой дар хусуси боздоштани фаъолияти иттиҳодияи ҷамъиятӣ муроҷиат намоянд. Дар ин маврид суд метавонад фаъолияти иттиҳодияи ҷамъиятиро ба муҳлати то се моҳ боздорад.

Фаъолияти иттиҳодияи ҷамъиятӣ инчунин, бо тартиб ва асосҳои пешбиникардаи дигар қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мумкин аст боздошта шавад.

Дар моддаи 33 Қонуни ҔТ «Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ» омадааст, ки барҳамдигӣ иттиҳодияи ҷамъиятӣ бо қарори анҷуман, конференсия ё маҷлиси умумӣ мувофиқи оинномаи иттиҳодияи ҷамъиятӣ ё бо қарори суд тибқи тартиби пешбиникардаи Қонуни мазкур анҷом дода мешавад.

Дар дигар ҳолатҳо боздоштан ва қатъ намудани фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ мумкин нест ва он ғайриқонунӣ аст.

Тахти мафхуми дахолат кардан ба фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ҳар гуна монеъшавии гайриқонунӣ дар назар дошта шудааст.

Тарзи содир кардани ҷиноят гуногун буда метавонад. Масалан, бо роҳи зӯроварӣ, гайриқонунӣ боздошт кардани онҳо ва гайра. Агар кирдори номбаршуда бо роҳи қабули қарори шахси мансабдор амалий карда шавад, пас он бо моддаҳои 314 ва 316 КҶ ҶТ бояд бандубаст карда шавад.

Ҷиноят аз лаҳзаи содир намудани ҳаракате, ки дар диспозитиши моддаи мазкур муқаррар карда шудааст, хотимаёфта дониста мешавад.

Тарафи субъективии ҷиноят дар қасди бевосита ифода мегардад. Яъне, гунаҳгор монеъ шудан ба фаъолияти қонуни ҳизбҳои сиёсӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятиро дарк менамояд, гайриқонунӣ ба фаъолияти қонуни ҳизбҳои сиёсӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ даҳолат намуда, ки ҳуқуқ ва манғиатҳои онҳоро ба таври назаррас вайрон мекунад, ва ҳоҳони содир шудани ин кирдор мебошад.

Субъекти ҷиноят шахси мукаллафи ба синни 16 расида мебошад.

Мувофики моддаи 18 КҶ ҶТ ҷинояти мазкур ба категорияи ҷиноятҳои начандон вазнин дохил мешавад.

Ташкили ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ташкилоти диние, ки ба шахсият ва ҳуқуқи шаҳрвандон таҷовуз мекунанд

Ташкили ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ташкилоти диние, ки ба шахсият ва ҳуқуқи шаҳрвандон таҷовуз мекунанд ҳамчун ҷиноят дар моддаи 159 КҶ ҶТ муқаррар гардида, аз 1 қисм иборат мебошад.

Муносибатҳои ҷамъиятие, ки оид ба амалишавии ҳуқуқи конститутсионии инсон ва шаҳрванд ба муттаҳидшавӣ ва ташкили ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ташкилоти динӣ ба вучуд меоянд, тавассути Конститутсиияи ҶТ, Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ», Қонуни ҶТ «Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ», Қонуни ҶТ «Дар бораи озодии вичҷон ва иттиҳодияҳои динӣ» ба танзим дароварда шудааст.

Конститутсиияи ҶТ ҳуқуқи шаҳрвандонро оид ба муттаҳид шудан кафолат додааст. Мувофики моддаи 28 Конститутсиия Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳрвандон ҳуқуқи муттаҳид шудан доранд. Шаҳрванд ҳақ дорад дар ташкили ҳизбҳои сиёсӣ, аз ҷумла ҳизбҳои хусусияти демократӣ, динӣ ва атеистӣ дошта, иттиҳодияҳои

касаба ва дигар иттиходияҳои чамъиятӣ иштирок намояд, ихтиёран ба онҳо дохил ва аз онҳо хориҷ гардад. Ҳизбҳои сиёсӣ бошанд, дар асоси гуногунандешии сиёсӣ барои ташккул ва инфодай иродай ҳалқ мусоидат мекунанд ва дар ҳаёти сиёсӣ иштирок менамоянд. Сохтор ва фаъолияти онҳо бояд ба меъёрҳои демократӣ мувофиқ бошад.

Хуқуқи муттаҳид шудан дар асоси Эъломияи умумии хукуки баша рва санадҳои хуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, ба монанди Паймони байналмилалий оид ба хуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ ва дигарҳо ба таназим дароварда мешавад. Дар баробари ин, дар санадҳои мазкур қайд карда шудааст, ки иттиходияҳое, ки бадбинни миллӣ, нажодӣ, ва диниро ба манфиати дигарон ҷонибдорӣ мекунанд, бояд манъ карда шаванд.

Бинобар ин, дар моддаи 159 КҶ ҶТ барои ташкили ҳизбҳои сиёсӣ, иттиходияҳои чамъиятӣ ё ташкилоти диние, ки фаъолияташон ба расонидани зарар ба саломатии шаҳрвандон ё дигар намуди таҷовуз ба шаҳсият ё хуқуқи шаҳрвандон алоқаманд мебошад, ҳамчунин роҳбарӣ ба онҳо, ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ карда шудааст.

Зери мағҳуми ҳизби сиёсӣ чунин идтиҳодяи чамъиятие фахмида мешавад, ки вазифаи асосиаш иштирок дар ҳаёти сиёсии ҷомеа ба воситаи ташаккул додани иродай сиёсии шаҳрвандон ва инчунин ба амал баровардани ҳокимијат ба воситаи намояндагони ҳуд мебошад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо ҳизбҳои сиёсии ҷумҳуриявӣ таъсис дода шуда метавонанд.

Ҳизбҳои сиёсӣ аз тарафи шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон озодона, бидуни ҳеч як иҷозат дар анҷумани (конференсия, мачлис) муассисон таъсис дода шуда, дар он оиннома қабул мегардад ва мақомоти роҳбарикундандаи ҳизб ташкил карда мешавад.

Таъсис ва фаъолияти ҳизбҳои сиёсие, ки мақсад ё амалашон ба зурон сарнагун кардани соҳти конститутсионӣ ва ташкил намудани ғурӯҳҳои мусаллаҳ равона гардидааст ва ё низои нажодӣ, миллӣ, маҳаллӣ, иҷтимоӣ ва диниро тарғибу ташвиқ менамоянд, манъ карда шудааст.

Чи тавре дар таҳлили моддаи 158 КҶ қайд карда шуд, таҳти мағҳуми иттиҳодияи чамъиятӣ – иттиҳоди ихтиёрий, ҳудидора ва ғайритичоратии шаҳрвандон мебошад, ки дар асоси умумияти манфиатҳо барои амалӣ намудани мақсадҳои муттаҳид гардидаанд, ки дар оинномаи иттиҳодияи чамъиятӣ нишон дода шудаанд, фахмида мешавад.

Хуқуқи шаҳрвандон ба муттаҳидшавӣ ҳуқуқи дар асоси ихтиёрий бо мақсади ҳифзи манфиатҳои умумӣ ва ноил гардидан ба мақсадҳои умумӣ таъсис додани иттиҳодияҳои ҷамъиятий, шомил шудан ба иттиҳодияҳои ҷамъиятии мавҷуда ё ҳуддорӣ кардан аз шомилшавӣ ба онҳо, инчунин аз ин иттиҳодияҳо бе мамониат баромаданро дар бар мегирад. Шаҳрвандон ҳуқуқ доранд мустақилона, бе иҷозати пешакии мақомоти давлатӣ иттиҳодияҳои ҷамъиятий таъсис диҳанд, инчунин ба ин гуна иттиҳодияҳои ҷамъиятий бо шарти риоя кардани меъёрҳои оинномавии онҳо дохил шаванд.

Таъсис ва фаъолияти иттиҳодияи ҷамъиятие, ки ба ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон, ба саломатии инсонҳо, аҳлоқи ҷамъиятий ва манфиатҳои давлатӣ сӯйқасд мекунад, манъ аст.

Ташкилоти динӣ шаҳси ҳуқуқӣ буда, дар асоси оинномаи худ, ки бо тартиби муқаррарнамудаи Қонуни ҶТ «Дар бораи озодии вичдон ва иттиҳодияҳои динӣ» ба қайд гирифта шудааст, амал мекунад.

Ташкилоти динӣ - иттиҳоди ихтиёрий ва мустақили шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо мақсади якҷоя анҷом додани ибодат, таълими динӣ ва паҳн кардани эътиқоди динӣ ташкил карда шудааст.

Бояд қайд намуд, ки ҷамоаҳои динӣ дар намуди масҷиди ҷомеъ, масҷиди панҷвакта, ҷамоатхона, ибодатгоҳ, зиёратгоҳ ва дигар шаклҳо, ки ба қонунгузорӣ мухолиф нестанд, ба сифати ташкилоти динӣ баромад карда наметавонанд.

Объекти бевоситаи ҷиноятро муносибатҳои ҷамъиятие, ки ба ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон, саломатӣ ва шаҳсият равона карда шудааст, ташкил мекунад.

Тарафи объективии ҷиноят дар ҳаракатҳои зерин ифода мегардад:

а) ташкил намудани ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳоди ҷамъиятий ё ташкилоти диние, ки фаъолияташон бо расонидани зарар ба саломатии шаҳрвандон ё дигар таҷовуз ба шаҳсият ё ҳуқуқи шаҳрванд алоқаманд мебошад;

б) роҳбарӣ намудан ба ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳоди ҷамъиятий ё ташкилоти диние, ки фаъолияташон бо расонидани зарар ба саломатии шаҳрвандон ё дигар таҷовуз ба шаҳсият ё ҳуқуқи шаҳрванд алоқаманд мебошад.

Мувоғиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятий ва ташкилотҳои динӣ бояд мутобики оиннома ва барномаи онҳо сурат гирад. Дар

чинояти мазкур фаъолияти онҳо барои мақсадҳои дигар, ки дар Оиннома ва Барномаи онҳо нишон дода нашудааст, равона гардидааст. Яъне онҳо бо мақсадҳои чинояткорона ташкил карда шудаанд, на ба мақсадҳое, ки дар қонунгузорӣ пешбинӣ карда шудааст.

Роҳбарӣ ба фаъолияти хизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъияти ва ташкилотҳои динӣ маъни пеш бурдани фаъолияти онҳоро дар назар дорад.

Аз рӯйи конструксияаш (сохташ) таркиби чиноят моддӣ мебошад. Чиноят аз лаҳзаи расонидани зарар ба саломатии шаҳрвандон ё дигар намуди таҷовуз ба шаҳсият ё ҳуқуқи шаҳрвандон хотимаёфта дониста мешавад.

Расонидани зарар ба саломатӣ – ҳам зарари ҷисмонӣ ва ҳам зарари маънавиро дар бар мегирад.

Таҳти мағҳуми дигар таҷовуз ба шаҳсият ё ҳуқуқи шаҳрвандон тарзҳои гуногуни маҳдудкунии ҳуқуқ ва озодиҳо, барангехтани қинаю адоварати миллӣ, наҷодӣ, динӣ ва ғайра дар назар дошта шудааст.

Тарафи субъективии чиноят дар қасди бевосита ифода мегардад. Гунаҳгор ба ҷамъият ҳавғонокии кирдори ҳудро дарк менамояд ва ҳоҳони содир кардани ҷунун кирдор аст.

Субъекти чиноят – маҳсус, яъне шаҳсоне, ки ҷунун хизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъияти ва ташкилоти диниро ташкил додаст ва ба онҳо роҳбарӣ мекунанд, ба ҳисоб меравад.

Чинояти мазкур ба категорияи чиноятҳои дараҷаи миёна доҳил мешавад.

Вайрон кардани тартиби ташкил ва гузаронидани маҷлисҳо, гирдиҳамоиҳо, намоишҳо, пикетгузориҳо ва роҳпаймоиҳо

Вайрон кардани тартиби ташкил ва гузаронидани маҷлисҳо, гирдиҳамоиҳо, намоишҳо, пикетгузориҳо ва роҳпаймоиҳо ҳамчун чиноят дар моддаи 160 КҶ ҶТ муқаррар гардида, аз 2 қисм иборат мебошад.

Мувофиқи моддаи 29 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳрвандон ҳақ доранд дар маҷлисҳо, гирдиҳамоиҳо, ҷорабиниҳо, пикетгузориҳо ва роҳпаймоиҳо (минбаъд – ҷорабиниҳо), ки қонун муқаррар кардааст, иштирок намоянд. Ҳеч қасро барои иштирок дар ҷунун ҷорабиниҳо маҷбуран ҷалб кардан мумкин н ест.

Давлат ҳуқуқи шаҳрвандонро барои ташкил, гузаронидан ва иштирок дар ҷорабиниҳоро бо роҳҳои зерин кафолат додааст:

- ба ихтиёри шаҳрвандон ва идтиходияҳои онҳо беподош гузаштани хиёбонҳо, майдонҳо, боғҳо, гулгаштҳо ва дигар ҷойҳои кушод; интишори маълумот ба воситаи мақомоти давлатии матбуот, телевизион, радио ва дигар воситаҳои аудиовизуалий;

- мусоидат аз тарафи мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва ашхоси мансабдор дар кори гузаронидани чорабинихо оммавӣ.

Чорабинихо бо мақсади изҳор кардани фикру андешаи колективӣ оид ба масъалаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ ва давлатӣ, ҷалб намудани диққати шаҳрвандон, мақомоти давлатӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ба ин масъалаҳо ё ба мақомот ва ташкилотҳои мазкур пешниҳод кардани талабҳои муайян, инчунин барои муҳофизат ё дастгирии ягон ташабbusi дорои аҳаммияти иҷтимоӣ гузаронида мешаванд.

Дар қисми 1 моддаи 160 КҶ ҶТ барои вайрон кардани тартиби ташкил ва гузаронидани маҷlisҳо, гирдиҳамоиҳо, намоишҳо, пикетгузориҳо ё роҳпаймоиҳо аз тарафи шаҳси ташкилкунанда ё иштирокчи ғаъоли ҳамин чорабинихо, агар чунин кирдор дар давоми соли баъди татбиқи ҷазои маъмурӣ содир шуда бошад, ҷавобгарии ҷиноятӣ муқаррар карда шудааст.

Объекти бевоситаи ҷиноятро муносибатҳои ҷамъиятие ташкил медиҳад, ки оид ба ташкил ва гузаронидани маҷlisҳо, гирдиҳамоиҳо, намоишҳо, пикетгузориҳо ва роҳпаймоиҳо бавучуд меоянд.

Маҷlis иштироки якҷояи шаҳрвандон дар ҷой ва вақти пешакӣ муайяншуда барои муҳокимаи ошкоро ва ҳал намудани масъалаҳои дорои аҳаммияти ҷамъиятӣ ё изҳори муносибати онҳо ба амали шаҳсон ва (ё) ғаъолияти ташкилотҳо, рӯйдодҳои ҷамъиятию сиёсӣ ва иҷтимоӣ, инчунин ҳалли масъалаҳои марбут ба манфиатҳои умум мебошад.

Гирдиҳамоӣ иштироки оммавии шаҳрвандон дар ҷой ва вақти пешакӣ муайяншуда барои изҳори ошкоро ва (ё) муҳокимаи афкори ҷамъиятӣ дар бораи масъалаҳои мавҷуда, ҷалб намудани таваҷҷӯҳи ҷамъият ва мақомоти давлатӣ ба масъалаҳои ҷамъиятию сиёсӣ ва иҷтимоӣ ҳаёти шаҳрвандон, инчунин эътиroz намудан ба мақомоти ҳокимияти давлатӣ оид ба ин масъалаҳо мебошад.

Намоиш изҳори оммавии муташаккили ақидаи умумӣ аз ҷониби гурӯҳи шаҳрвандон ва (ё) эътиroz намудан оид ба масъалаҳои ҳаёти ҷамъиятию сиёсӣ, норозигӣ ё дастгирии ягон ташабbus, амал ё мавқеи мақомоти давлатӣ, иттиходияҳои ҷамъиятӣ, шаҳсони мансабдор ё шаҳрвандон бо истифода аз

плакатҳо, транспарантҳо ва дигар воситаҳои аёни ташвиқот дар ҷой ва вақти пешакӣ муйяншуда мебошад.

Пикетгузорӣ изҳори оммавии манфиатҳои ҷамъиятию сиёсӣ, гурӯҳӣ, шаҳсӣ ва дигар манфиатҳо аз ҷониби шаҳрванд ё гурӯҳи шаҳрвандон ё изҳори норозигӣ (безроҳпаймӣ), аз ҷумла дар шаҳкли ғурснанишини оид ба ягон масъала бо истифода ё бе истифодаи плакатҳо, транспарантҳо ва дигар воситаҳои аёни ташвиқот бо роҳи ҷойгиршавии шаҳрванд ё гурӯҳи шаҳрвандон дар назди объекти пикетшаванда дар ҷой ва вақти пешакӣ муйяншудамебошад.

Роҳпаймоиҳо ҳаракати оммавии муташаккили шаҳрвандон дар ҳатсайри пешакӣ муйяншудаи қисми пиёдагард ё мошингарди кӯча (роҳ), кӯчабоғ, хиёбон, майдон бо мақсади ҷалб намудани таваҷҷӯҳ ба ягон масъала ё изҳори оммавии рӯҳияи иҷтимоӣ-сиёсии худ ва ё эътиroz овардан мебошад.

Қайд намудан бамаврид аст, ки ҷорабинихо бояд дар асоси принципҳои зерин гузаронида шаванд:

- қонуният, яъне риояи талаботи Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- эҳтиром ва риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд;
- иштироки ихтиёrona дар ҷорабинихо.

Тарафи объективии ҷиноят аз ҳаракатҳои зерин иборат аст:

а) вайрон кардани тартиби ташкили мачлисҳо, гирдиҳамоиҳо, намоишҳо, пикетгузориҳо ва роҳпаймоиҳо;

б) вайрон кардани тартиби гузаронидани мачлисҳо, гирдиҳамоиҳо, намоишҳо, пикетгузориҳо ва роҳпаймоиҳо.

Вайрон кардани тартиби ташкили мачлисҳо, гирдиҳамоиҳо, намоишҳо, пикетгузориҳо ва роҳпаймоиҳо дар риоя накардани талаботи Қонуни ҶТ «Дар бораи мачлисҳо, гирдиҳамоиҳо, ҷорабинихо ва роҳпаймоиҳо» оид ба тартиби ташкили ҷунин ҷорабинихо ифода мегардад.

Ташкили ҷунин ҷорабинихо аз ҷониби ташкилотчи намоиш амалӣ карда мешавад. Ташкилотчи намоиш ҳар шаҳрванд ё гурӯҳи шаҳрвандоне, ки дар оғоҳиномаи оид ба гузаронидани ҷорабинӣ ба ҳамин сифат нишон дода шудаанд, инчунин ашхосе, ки вазифаҳои ташкилотчиро амалан иҷро менамоянд, шуда метавонанд. Ашхосе, ки суд онҳоро гайримукаллаф ё мукаллафиашонро маҳдуд донистааст, инчунин ашхосе, ки дар маҳалҳои маҳруми аз озодӣ мебошанд, ташкилотчиёни намоиш шуда наметавонанд.

Агар ташаббускори намоиши гузарондашаванда ҳизби сиёсӣ, иттиҳодияни чамъиятӣ ё иттиҳодияни шаҳрвандоне бошанд, ки тибқи қонун амал мекунанд, онҳо ташкилотчии ин чорабиниро муайян менамоянд.

Ташкилотчии намоиш уҳдадор аст мувофиқан ба Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон, вилоят, шаҳр, нохия дар бораи гузаронидани намоиш дар муҳлати на дертар аз понздаҳ рӯзи санаи пешбинишудаи гузаронидани он огоҳиномаи хаттӣ равон намояд. Дар огоҳинома мақсад, шакл, чойи гузаронидани намоиш ёроҳи ҳаракат, вақти оғоз ва анҷоми намоиш, шумораи таҳминии иштирокчиён, ному насаби ташкилотчиён, чойи истиқомат, кор, таҳсили онҳо, санаи пешниҳоди огоҳинома, рақами телефони иртибот нишон дода мешаванд. Огоҳиномаро ташкилотчии намоиш имзо мекунад.

Яке аз намудҳои маъмули вайрон кардани тартиби ташкили чунин чорабинихо ин дар ҷойҳое, ки барои гузаронидани чорабинихо маҳдуд ё манъ карда шудаанд, гузаронидани чорабинихо мебошад. Ба ҷумлаи ҷойҳое, ки барои гузаронидани чорабинихо манъ карда шудаанд, доҳил мешаванд:

- а) Майдонҳо, биноҳо, иншоотҳое, ки амнияти шаҳрвандонро таъмин намекунанд;
- б) Ҷойҳои наздикии истехсолот ва объектҳои хатарнок ва зарарнок, марказҳои (узелҳои) роҳи оҳан ва нақлиёти роҳи автомобилий, кӯпрукҳо, нуқтаҳои ҷудошавии роҳҳои оҳан, кубурҳои нафт ва газгузар ва ҳатҳои барқии баландшиддат, нерӯгоҳҳо, объектҳои дорои ҳатари сӯхтору таркиш, ёдгориҳои таъриҳ ва фарҳанг, қабристонҳо ва иншооти маросимҳои динӣ, мамнӯъгоҳҳо, парваришгоҳҳо ва боғҳои миллӣ, зиёратгоҳҳо.

Гузаронидани чорабинихо дар наздикии биноҳое, ки дар онҳо макомоти ҳокимиюти давлатӣ ҷой гирифтаанд, набояд ба кори мұттадили ин мақомот мамониат намоянд. Ҳадди масофаҳои имконпазири байнӣ биноҳои мазкур ва ҷойҳои гузаронидани чорабинихо бо қарорҳои маҷлисҳои маҳаллии даҳлдори вакилони ҳалқ бояд муайян карда шавад. Номгӯйи маҳалҳое, ки дар он ҷо гузаронидани чорабинихо манъ ё маҳдуд карда шудаанд, бояд дар васоити ахбори умум ҷонӣ карда шавад.

Вайрон кардани тартиби гузаронидани маҷлисҳо, гирдиҳамоиҳо, намоишҳо, пикетгузориҳо ва роҳпаймоиҳо дар риояи накардани талаботи Қонуни ҶТ «Дар бораи маҷлисҳо, гирдиҳамоиҳо, чорабинихо ва роҳпаймоиҳо» оид ба тартиби гузаронидани чунин чорабинихо ифода мегардад.

Мувофики конунгузорӣ чорабиниҳо дар вақти муайян гузаронида мешаванд. Онро аз соати 8 то соати 18 гузаронидан мумкин аст. Риоя накардани вақти мазкур ҳамчун вайрон кардани гузаронидани чорабиниҳо бандубаст карда мешавад.

Инчунин, гузаронидани чорабиниҳо дар мавридиҳое, ки қонунгузорӣ манъ намудааст, низ ҳамчун вайронкуни гузаронидани онҳо бояд бандубаст карда шавад. Гузаронидани чорабиниҳо дар мавридиҳои зерин манъ карда шудааст:

- агар мақсади намоиши пешбинишаванда тарғиби амал ё худи амале бошад, ки онҳоро Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ кардаанд;

- агар гузаронидани намоиш дар ҷой ва вақту соати барои гузаронидани дигар чорабинии пешакӣ таъйиншуда, ё дар ҷое, ки гузаронидани намоиш манъ ё маҳдуд карда шудааст, дар назар дошта шавад;

- агар намоиш барои ҳаракати нақлиёт ва шаҳрвандон монеаҳои бартарафнашаванда ба вучуд оварда тавонад, ё ҳатари бозистии кори корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳоеро, ки ботаъмини ҳаёти аҳолӣ алоқаманданд, ба миён оварад;

- агар намоиш барои ҳаёт, саломатӣ ва амнияти шаҳрвандон ҳатари воқеӣ ба вучуд оварад, инчунин ҳукуқ ва манфиатҳои қонуни шаҳрвандонро ҳалалдор намояд;

- агар намоиш бо вайрон кардани қоидаҳои ҔТ «Дар бораи маҷлисҳо, гирдиҳамоиҳо, чорабиниҳо ва роҳпаймоиҳо» гузаронида шавад.

Таркиби қисми 1 моддаи 160 КҔ ба таркиби ҷиноятҳо бо преюдитсияи маъмуридошта дохил карда шудааст. Ин маъни онро дорад, ки шаҳсро барои вайрон кардани тартиби ташкил ва гузаронидани маҷлисҳо, гирдиҳамоиҳо, намоишҳо, пикетгузориҳо ва роҳпаймоиҳо бо шарте ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад, ки ў бояд қаблан дар давоми соли баъди додани ҷазои маъмурӣ ҷунин кирдорро содир карда бошад.

Тарафи субъективии ҷиноят дар қасди бевосита ифода мегардад. Гунахгор дарк мекунад, ки қоидаҳои ташкил ва гузаронидани чорабиниҳоро дидою дониста баъди татбиқи ҷазои маъмурӣ, вайрон карда истодааст ва хоҳони содир кардани ҷунин амалҳоро додрад.

Субъекти ҷиноят – маҳсус. Шаҳсоне, ки барои ташкил ва гузаронидани маҷлисҳо, гирдиҳамоиҳо, намоишҳо, пикетгузориҳо ва роҳпаймоиҳо роҳбар мебошанд, яъне ташкилотчии он мебошанд, субъекти ин ҷиноят ҳисоб мешаванд.

Иштирокчиёни намоиш дар якчоягӣ бо ташкилотҷӣ ҳамчун шарикони ҷиноят ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашида мешаванд. Зоро иштирокчиёни намоиш намояндагони аҳзоби сиёсӣ, иттиходияҳои ҷамъиятӣ ва дигар иттиходияҳои шаҳрвандон, инҷунин, шаҳрвандоне эътироф карда мешаванд, ки дар намоиш бо мақсади иштирок дар он ҳузур доранд ё бо супориши ташкилотчии он дар бобати тайёр кардан ва гузаронидани ҷорабинӣ корҳои амалиро иҷро менамоянд.

Дар қисми 2 моддаи 160 КҶ ҶТ барои содир намудани ҷинояти мазкур дар ҳолатҳои зерин ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ гардидааст:

- а) бо истифода аз мақоми хизматӣ;
- б) бо истифодаи зӯроварӣ;
- в) бо таҳдиди истифодаи зӯроварӣ содир шуда бошад;
- г) боиси вайрон ё несту нобуд шудани молу мулк гардида бошад;
- д) боиси дигар оқибатҳои вазнин гашта бошад.

Мувофиқан ба моддаи 18 КҶ ҶТ қисми 1 ҷинояти мазкур ба категорияи ҷиноятҳои начандон вазнин ва қисми 2 ба категорияи ҷиноятҳои дараҷаи миёна дохил мешавад.

Монеъ шудан ба гузаронидани маҷлис, гирдиҳамоӣ, намоиш, роҳпаймоӣ, пикетгузорӣ ё иштирок дар онҳо

Монеъ шудан ба гузаронидани маҷлис, гирдиҳамоӣ, намоиш, роҳпаймоӣ, пикетгузорӣ ё иштирок дар онҳо ҳамчун ҷиноят дар моддаи 161 КҶ ҶТ муқаррар гардида, аз 2 қисм иборат мебошад.

Дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳукуқи шаҳрвандон оид ба дар маҷлис, гирдиҳамоӣ, ҷорабинӣ, пикетгузорӣ ва роҳпаймоиҳо (минбаъд – ҷорабиниҳо) иштирок намудан кафолат дода шудааст. Муносибатҳои ҷамъиятие, ки ҳангоми гузаронидани маҷлис, гирдиҳамоӣ, ҷорабинӣ, пикетгузорӣ ва роҳпаймоиҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вучуд меоянд, тавассути Қонуни ҶТ «Дар бораи маҷлисҳо, гирдиҳамоиҳо, намоишҳо ва роҳпаймоиҳо» аз 31 декабри соли 2014¹²⁸ танзим карда шудааст.

Шаҳрвандон дар ҷорабиниҳо ихтиёран иштирок мекунанд.

¹²⁸ Қонуни ҶТ «Дар бораи маҷлисҳо, гирдиҳамоиҳо, намоишҳо ва роҳпаймоиҳо» аз 31 декабри соли 2014 // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2014. №12. Мод. 823.

Давлат ҳуқуки шаҳрвандонро барои ташкил кардан ва гузаронидани чорабиниҳо ва дар онҳо иштирок карданро бо роҳҳои зерин кафолат медиҳад:

- ба ихтиёри шаҳрвандон ва идтиҳодияҳои онҳо беподош гузаштани хиёбон, майдон, боғ, гулгашт ва дигар ҷойҳои кушод; интишори маълумот ба воситаи мақомоти давлатии матбуот, телевизион, радио ва дигар воситаҳои аудиовизуалӣ;

- мусоидат аз тарафи мақомоти ҳокимиюти давлатӣ ва ашхоси мансабдор дар кори гузаронидани чорабиниҳои оммавӣ.

Умуман, чорабиниҳо бо мақсади изҳор кардани фикру андешаи колективӣ оид ба масъалаҳои ҳаёти ҷамъиятий ва давлатӣ, ҷалб намудани диққати шаҳрвандон, мақомоти давлатӣ, ташкилотҳои ҷамъиятий ба ин масъалаҳо ё ба мақомот ва ташкилотҳои мазкур пешниҳод кардани талабҳои муайян, инчунин барои муҳофизат ё дастгирии ягон ташабbusi дорой аҳаммияти иҷтимоӣ гузаронида мешаванд.

КҶ ҶТ дар қисми 1 моддаи 161 барои ғайриқонунӣ монеъ шудан ба гузаронидани маҷlis, гирдиҳамоӣ, намоиш, роҳпаймоӣ, пикетгузорӣ ё иштирок дар онҳо ё ин ки маҷбур кардан дар иштирок дар онҳо, агар ин кирдор бо зӯроварӣ ё таҳди迪 истифодаи он содир шуда бошад, ҷавобгарии ҷиноятӣ муқаррар намудааст.

Объекти бевоситаи ҷиноят муносибатҳои ҷиамъиятие, ки ҳуқуки конституционии инсон ва шаҳрвандро ҷиҳати иштирок дар маҷlisҳо, гирдиҳамоиҳо, пикетгузориҳо ва роҳпаймоиҳо таъмин менамоянд, мебошад.

Мафхумҳои маҷlis, гирдиҳамоӣ, пикетгузорӣ ва роҳпаймоӣ дар таҳлили моддаи 160 КҶ оварда шудаанд.

Тарафи объективии ҷиноят дар яке аз кирдорҳои зерин ифода мегардад:

а) ғайриқонунӣ монеъ шудан ба гузаронидани маҷlis, гирдиҳамоӣ, намоиш, роҳпаймоӣ, пикетгузорӣ;

б) ғайриқонунӣ монеъ шудан ба иштирок дар маҷlis, гирдиҳамоӣ, намоиш, роҳпаймоӣ, пикетгузорӣ;

в) ғайриқонунӣ маҷbur кардан дар иштирок дар маҷlis, гирдиҳамоӣ, намоиш, роҳпаймоӣ, пикетгузорӣ.

Ташкилотҳои намоиш, ашхоси мансабдор ва шаҳрвандон ҳақ надоранд ба иштирокчиёни намоиш барои изҳори фикру андешаи ҳуд, ки ба мақсадҳои чорабинӣ муҳолиф нестанд, тартиботи ҷамъиятий ва тартиби муқарраркардаи ташкилотчиро оид ба гузаронидани чорабиниҳо.

ронидани чорабинии мазкур вайрон намекунанд, мамониат кунанд.

Таҳти мафхуми монеъ шудан – ин бе асосҳои қонунӣ даҳолат намудан ба ташкил, гузаронидан ва иштирок кардан дар маҷлис, гирдиҳамой, намоиш, роҳпаймой ва пикетгузорӣ фаҳмида мешавад.

Маҳдудкуни иштироки шаҳрвандон дар чорабиниҳо равонест, ба истиснои мавридҳое, ки қонунгузорӣ пешбинӣ кардааст.

Монеъ шудан ба гузаронидани маҷлис, гирдиҳамой, намоиш, роҳпаймой, пикетгузорӣ ё иштирок дар онҳо дар ҳолатҳои зерин таркиби ҷиноятро ташкил намедиҳанд (м. 15 Қонуни ҶТ «Дар бораи маҷлисҳо, гирдиҳамоиҳо, чорабиниҳо ва роҳпаймоиҳо»):

- агар мақсади намоиши пешбiniшаванда тарғibi амал ё худи амале бошад, ки онҳоро Конститутсиya ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ кардаанд;

- агар гузаронидани намоиш дар ҷой ва вақту соати барои гузаронидани дигар чорабинии пешакӣ таъйиншуда, ё дар ҷое, ки гузаронидани намоиш манъ ё маҳдуд карда шудааст, дар назар дошта шавад;

- агар намоиш барои ҳаракати нақлиёт ва шаҳрвандон монеаҳои бартарафнашаванда ба вучуд оварда тавонад, ё ҳатари бозистии кори корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳоеро, ки бо таъмини ҳаёти аҳолӣ алоқаманданд, ба миён оварад;

- агар намоиш барои ҳаёт, саломатӣ ва амнияти шаҳрвандон ҳатари воқеӣ ба вучуд оварад, инчунин ҳукуқ ва манфиатҳои қонуни шаҳрвандонро халалдор намояд;

Зӯроварӣ ё таҳдиidi истифодai зӯроварӣ.

Таҳти мафхуми монеъ шудан бо истифодai зӯроварӣ лату кӯб намудан, расонидани заҳари дараҷаҳои гуногун, маҳдуд соҳтани озодӣ, ҳабс кардан, бастани дасту по, несту нобуд кардани амвол ва ғайра фаҳмида мешавад.

Таҳдиidi истифодai зӯроварӣ бошад, бо роҳи тарсонидани шаҳсон оид ба лату кӯб намудан, расонидани заҳари дараҷаҳои гуногун, маҳдуд соҳтани озодӣ, ҳабс кардан, несту нобуд кардани амволи онҳо ва ғайра фаҳмида мешавад.

Таркиби ҷиноят расмӣ буда, он аз лаҳзаи содир кардани яке аз кирдорҳое, ки дар диспозитсиya моддai мазкур нишон дода шудааст, хотимаёфта дониста мешавад.

Тарафи субъективии ҷиноят дар қасди бевосита ифода мегардад. Гунахгор дарк менамояд, ки бо зӯроварӣ ё таҳдиidi истифодai он ғайриқонунӣ ба гузаронидани маҷлис, гирдиҳамой, намоиш,

роҳпаймой, пикетгузорӣ ё иштирок дар онҳо монеъ мешавад ва ҳоҳони содир кардани чунин кирдор мебошад.

Субъекти чинояти бо қисми 1 моддаи 161 КҶ пешбинишуда шахси мукаллафи ба синни 16 расида мебошад.

Дар қисми 2 моддаи 161 КҶ барои монеъ шудан ба гузаронидани маҷlis, гирдиҳамой, намоиш, роҳпаймой, пикетгузорӣ ё иштирок дар онҳо аз ҷониби шаҳс бо истифода аз мақоми хизматӣ, ҷавобгарии чиноятий пешбинӣ карда шудааст.

Субъекти чинояти бо қисми 2 моддаи 161 КҶ ҶТ пешбинишуда, маҳсус мебошад. Ба сифати он шахси мансабдоре баромад мекунад, ки бо истифода аз мақоми хизматиаш ба гузаронидани маҷlis, гирдиҳамой, намоиш, роҳпаймой, пикетгузорӣ ё иштирок дар онҳо монеъ мешавад.

Чинояти мазкур ба категорияи чиноятҳои дараҷаи миёна доҳил мешавад.

Монеъ шудан ба фаъолияти қонуни касбии журналистон

Монеъ шудан ба фаъолияти қонуни касбии журналистон ҳамчун чиноят дар моддаи 162 КҶ ҶТ муқаррар гардида, аз 2 қисм иборат мебошад.

Муносибатҳои ҷамъиятие, ки вобаста ба фаъолияти касбии журналистон бавучӯд меоянд, асосан тавассути Қонуни ҶТ «Дар бораи матбуоти даврӣ ва дигар воситаҳои ахбори омма» аз 13 мартаи 2013 ба танзим дароварда мешавад.

Нораво будани монеъшавӣ дар Қонуни ҶТ «Дар бораи матбуоти даврӣ ва дигар воситаҳои ахбори омма» низ қайд карда шудааст.

Асоси криминализатсияи моддаи 162 КҶ ҶТ муқаррароти моддаи 36 Қонуни ҶТ «Дар бораи матбуот ва дигар воситаҳои ахбори омма», ки аз 13 мартаи соли 2013 аз эътибор соқит карда шуд, мебошад. Мувоғиқи моддаи 36 ин Қонун монеъ шудан ба фаъолияти касбии журналист, ҳамчунин маҷбур намудани ў барои пахн кардан ё рад намудани пахши иттилоот, ки ба таҳди迪 зӯроварӣ, нобуд соҳтан ё вайрон кардани амвол, пахн намудани дурӯги бофтае ё фош намудани дигар маълумоте, ки ҷабрдида меҳоҳад онро нигоҳ дорад алоқаманд аст, ҳамчунин бо роҳи таҳди迪 поймол намудани хуқуқ ва манфиатҳои қонуни касбии журналист боиси ҷавобгарӣ мегардад.

КҶ ҶТ монеъ шудан ба фаъолияти қонуни касбии журналистонро чунин шарҳ додаст: «дар ҳар шакле, ки набошад монеъ шу-

дан ба фаъолияти қонунии касбии журналист, ҳамчунин маҷбур намудани ў барои паҳн кардан ё рад намудани паҳши иттилоот, ки бо таҳди迪 зӯроварӣ, нобуд сохтан ё вайрон кардани молу мулк, паҳн кардани дурӯғи бофтае ё фош намудани дигар таҳсилоте, ки ҷабрдида меҳоҳад онҳоро ниҳон дорад, алоқаманд аст, ҳамчунин бо роҳи таҳди迪 поймол намудани ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии журналист».

Объекти чиноят озодии воситаҳои аҳбори омма оид ба фаъолияти касбии журналистон мебошад.

Ба сифати ҷабрдида аз чиноят журналист баромад мекунад.

Журналист - шаҳси воқеиест, ки ба ҷамъоварӣ, таҳrir ва омода намудани аҳбору мавод барои редаксияи воситаҳои аҳбори омма машғул буда, бо ин редаксия тавассути шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ ё дигар муносибатҳои шартномавӣ алоқаманд аст ва аз рӯйи ваколати ба ў додашуда фаъолият менамояд ва ё узви итиҳодияҳои касбии журналистон мебошад.

Тарафи объективии чиноят дар монеъ шудан ба фаъолияти касбии журналист бо роҳи маҷbur намудани ў барои паҳn кардан ё рад намудани паҳши иттилоот, ифода мегардад.

Таҳти мағҳуми монеъ шудан ба фаъолияти касбии журналист маҷbur намудани ў барои паҳши маълумоти бардуруғ ё пинҳон кардани маълумоти ҳақиқӣ ё несту нобуд кардани маълумоти ҷамъовардаи журналист, инчунин, талаб кардани қатъ намудани фаъолияти журналисти, фаҳмида мешавад.

Маҷbur кардан мумкин аст, ки дар маҷburкуни чисмонӣ ва рӯҳӣ ифода ёбад. Ҳангоми расонидани зарап ба саломатӣ дар натиҷаи маҷburкуни чисмонӣ, ҷавобгарӣ бо моддаи даҳдори чиноятҳо ба муқобили саломатӣ, ба истиснои зарапи дараҷаи сабук ва лату кӯб, бавҷуд меояд.

Маҷburкуни рӯҳӣ мумкин аст, дар талаб кардани журналист оид ба даст қашиданаш аз паҳши иттилоот бо роҳи таҳди迪 расонидани зарап (чисмонӣ, рӯҳӣ, амволӣ) ба ў ва ашҳоси ба ў наздик ифода гардад.

Роҳҳои содир намудани чинояти мазкур дар таҳди迪 зӯроварӣ, нобуд сохтан ё вайрон кардани молу мулк, паҳн кардани дурӯғи бофтае ё фош намудани дигар маълумоте, ки ҷабрдида меҳоҳад онҳоро ниҳон дорад, ҳамчунин бо роҳи таҳди迪 поймол намудани ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии журналист, алоқаманд аст.

Таркиби чиноят расмӣ буда, он аз лаҳзаи содир кардани кирдори дар диспозитсияи моддаи мазкур пешбинишуда, хотимаёфта дониста мешавад.

Тарафи субъективии чиноят қасди бевосита мебошад. Гунахгор дарк менамояд, ки ба фаъолияти қонунии касбии журналист монеъ шуда истодааст ва хоҳони содир кардани ин кирдор мебошад.

Мақсади чинояти мазкур дар монеъ шудан ба озодии ВАО ифода мегардад.

Субъекти чиноят шахси мукаллафи ба синни 16 расида мебошад.

Дар қисми 2 моддаи 162 КҶ ҶТ барои монеъ шудан ба фаъолияти қонунии касбии журналист, ки:

а) бо зӯроварӣ;

б) несту нобуд ё вайрон кардани молу мулк;

в) бо истифодаи мақоми хизматӣ содир шуда бошад, ҷавобгарии чиноятӣ пешбинӣ карда шудааст.

Таҳти мағҳуми монеъ шудан ба фаъолияти касбии журналист бо истифодаи зӯроварӣ лату кӯб намудан, расонидани зарари дарраҷаҳои гуногун, маҳдуд соҳтани озодӣ, маҳкам кардан, бастани дасту по ва ғайра фаҳмида мешавад.

Несту нобуд кардани молу мулк дар корношоям кардан, вайрон кардан, нобуд кардани молу мулке, ки ба журналист тааллук дорад, фаҳмида мешавад.

Таҳти мағҳуми содир намудани чиноят бо истифода аз мақоми хизматӣ аз ҷониби шахси мансабдор (ниг. ба қисми 1 эзоҳи моддаи 314 КҶ) хизматчии давлатӣ (ниг. ба қисми 3 эзоҳи моддаи 314 КҶ), ва шахсе, ки вобаста ба мақоми дар ташкилотҳо ишғол намудааш, новобаста аз шакли моликият, ба вазифаҳои ташкилию амрдиҳӣ ва ё маъмурию хочагидорӣ ваколатдор карда шудааст, фаҳмида мешавад.

Чинояти мазкур ба категорияи чиноятҳои начандон вазнин дохил мешавад.

§ 4. Чиноятҳо ба муқобили хуқуқ ва озодиҳои иҷтимоӣ-иқтисодии инсон ва шаҳрванд

Санади асосие, ки дар он хуқуқ ва озодиҳои иҷтимоӣ-иқтисодии инсон ва шаҳрванд муқаррар карда шудааст Конститутсияи ҶТ мебошад. Ҳамзамон, баъзе паҳлӯҳои хуқуқ ва озодиҳои иҷтимоӣ-иқтисодии инсон ва шаҳрванд дар Паймони байнамии-

лалӣ оид ба ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, Паймони Париж оид ба ҳифзи объектҳои моликияти саноатӣ, Кодекси мадании ҶТ, Кодеки меҳнати ҶТ, қонунҳои ҶТ «Дар бораи иттифоқҳои қасаба», «Дар бораи ҳифзи меҳнат», «Дар бораи ҳуқуки муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он», «Дар бораи намунаҳои саноатӣ», «Дар бораи ихтироъ», «Дар бораи ихтирооти маҳфӣ» ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дарҷ карда шудаанд.

Ин гурӯҳи ҳуқуқҳо дар маҷмӯъ озодии инсонро дар соҳаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ таъмин намуда, имконият медиҳанд, ки манғиатҳои ҳаётан муҳими инсон ҳимоя гадад.

Дар Конститутсияҳои муосир, аз ҷумла дар Конститутсияи ҶТ ин ҳуқуқҳо васеъ танзим шудаанд.

Таҳти мағҳуми ҷиноятҳо ба муқобили ҳуқуқ ва озодиҳои иҷтимоӣ-иқтисодии инсон ва шаҳрванд кирдор ҳаракат ё беҳаракатии ба ҷамъият ҳавфноки бо қонуни ҷиноятӣ пешбинишудае дониста мешавад, ки қасдан содир шуда ба ҳуқуқ ва озодиҳои иҷтимоӣ-иқтисодии инсон ва шаҳрванд, ки дар Конститутсияи ҶТ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муқаррар шудаанд, тачовуз меоварад.

Ҳамаи ҷиноятҳое, ки ба муқобили ҳуқуқ ва озодиҳои иҷтимоӣ-иқтисодии инсон ва шаҳрванд равона карда шудаанд, дар моддаҳои зерини КҔ ҶТ пешбинӣ карда шудаанд:

1) маҷбур намудан барои иштирок дар корпартой ва ё рад кардани иштирок дар корпартой (м. 152 КҔ ҶТ);

2) роҳбарӣ ба корпартоии манъшуда дар шароити вазъияти фавқулода (м. 152¹ КҔ ҶТ);

3) вайрон кардани қонунҳои меҳнат (м. 153 КҔ ҶТ);

4) напардохтани музди меҳнат, нафақа, стипендия, ёрдампулӣ ё дигар пардохтҳо (м. 153¹ КҔ ҶТ);

5) вайрон кардани қоидаҳои муҳофизати меҳнат (м. 154 КҔ ҶТ);

6) беасос саркашӣ намудан аз қабул кардан ба кор ё беасос аз кор сабукдӯш намудани зани синни кӯдакаш то сесола (м. 155 КҔ ҶТ);

7) вайрон кардани ҳуқуқҳои муаллифӣ ва ҳуқуқҳои вобаста ба он (м. 156 КҔ ҶТ);

8) вайрон кардани ҳуқуқҳо ба ихтироот, намунаҳои саноатӣ ва моделҳои муфид (м. 156¹ КҔ ҶТ).

Мачбур намудан барои иштирок дар корпартой ва ё рад кардани иштирок дар корпартой

Мачбур намудан барои иштирок дар корпартой ва ё рад кардани иштирок дар корпартой ҳамчун чиноят дар моддаи 152 ҚТ муқаррар гардида, аз 1 қисм иборат мебошад.

Муносабатҳои чамъиятие, ки оид ба корпартой ба вучуд меоянд тавассути Конститутсияи ҚТ, Кодекси меҳнати ҚТ, Қонуни ҚТ «Дар бораи иттифоқҳои касаба» аз 2 августи соли 2011 ба танзим дароварда шудааст.

Корпартой ба гурӯҳи ҳукуқҳои иҷтимоии шаҳрвандон доҳил ва аз тарафи конунгузории Тоҷикистон кафолат дода шудааст. Корпартой яке аз роҳҳои охирини ҳаллу фасли баҳсҳои меҳнатӣ мебошад. Дар қисми 1 моддаи 323 Кодекси меҳнати ҚТ муқаррар гардидааст, ки агар баҳсҳои меҳнатии колективӣ бо ҷораҳои оштӣ баррасӣ ва ҳал нашуда бошанд, ё корфармо аз ҷораҳои оштӣ саркашӣ намояд ва ё созишҳои дар рафти баррасии баҳс ҳосилшударо иҷро накунад, кормандон ҳукуқ доранд тадбирҳои дигари ниҳоии баррасӣ ва ҳалли баҳс – корпартоиро истифода баранд.

Мутобики муқаррароти моддаи 323 Кодекси меҳнати ҚТ, қарор дар бораи корпартой дар мачлиси (конференсия) колективи меҳнатӣ ё намояндағони кормандон бо овозидии пинҳонӣ қабул карда мешавад ва агар ба тарафдории қарор на кам аз се ду ҳиссаи аъзои колективӣ дар мачлис ҳузурдошта (намояндағони кормандон) ё аз се ду ҳиссаи вакилони конференсияи намояндағони колективи меҳнатӣ, дар сурати салоҳиятнок будани мачлис (намояндағони кормандон), қабул мегардад.

Корпартоиро як шаҳс ё гурӯҳи шахсоне, ки аз тарафи колективи меҳнатӣ ё намояндағони кормандон ваколатдор шудаанд, роҳбарӣ мекунанд.

Барои гузаронидани корпартой як қатор талабот ва маҳдудият пешбинӣ карда шудаанд. Аз ҷумла, корфармо аз оғози корпартой ва муҳлати имконпазири он камаш як моҳ пеш бояд хаттӣ огоҳ карда шавад. Агар корпартой ба ҳайёт ва саломатии одамон, амният ва қобилияти мудофиавии давлат ҳатари ҷиддӣ ба вучуд орад, ҳукуқ ба корпартой метавонад мутобики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳдуд карда шавад.

Тарафи объективии чиноят дар ҳаракати фаъол, ҳамчун мачбур намудан ба иштирок дар корпартой ё мачбур намудан дар

иштирок накардан дар корпартой, ки бо рохи зӯроварӣ ё бо таҳди истифодаи зӯроварӣ анҷом дода шудааст, ифода мегардад.

Бояд қайд намуд, ки маҷбур кардан барои иштирок дар корпартой ва ё рад кардани иштирок дар корпартой, дар корпартоиҳое, ки чи қонунӣ ва чи гайриқонунӣ ташкил карда шудааст, бояд ҷой дошта бошад. Қонунӣ ё гайриқонунӣ будани корпартой аз ҷониби суд муқаррар карда мешавад.

Маҷбур кардан барои иштирок дар корпартой ва ё рад кардан иштирок дар корпартой, ки бе истифода зӯроварӣ ё таҳди истифодаи зӯроварӣ, ба монандӣ, илтимос, бовар кунондан, ришидӣ ва гайра содир карда шудааст, таркиби ин ҷиноятро ташкил намедиҳанд.

Тарафи субъективии ҷиноят дар қасди бевосита ифода мегардад, яъне, гунахгор дарк менамояд, ки дар корпартой иштирок кардан ё накардан шаҳси дигарро бо рои зӯроварӣ ё таҳди истифодаи зӯроварӣ маҷбур намуда истодааст ва ҳоҳиши и содир намудани ҷунин кирдорро дорад.

Мақсад ва ангезаи ҷиноят аломати ҳатмии тарафи субъективии ҷиноят набуда, онҳо метавонанд гуногун бошанд.

Субъекти ҷиноят шаҳси муқаллафи ба синни 16 расида мебошад.

Ҷинояти мазкур ба категорияи ҷиноятҳои дараҷаи миёна доҳил мешавад.

Роҳбарӣ ба корпартоии манъшуда дар шароити вазъияти фавқулода

Роҳбарӣ ба корпартоии манъшуда дар шароити вазъияти фавқулода ҳамчун ҷиноят дар моддаи 152¹ КҔ ҔТ муқаррар гардида, аз 1 қисм иборат мебошад.

Ҷинояти мазкур бо қабули Қонуни ҔТ “Дар бораи тағйиру иловаҳо ба КҔ ҔТ” аз 26-уми июляи соли 2014 ворид гардидааст.

Аломатҳои ҷинояти мазкур дар диспозитсия моддаи 152¹ КҔ ҔТ муқаррар гардидаанд: барои роҳбарӣ ба корпартоии манъшуда дар шароити вазъияти фавқулода, ҳамчунин барои монеъ шудан ба кори корхона, муассиса ва дигар ташкилот дар шароити вазъияти фавқулода.

Объекти ҷиноятро ҳукуқ ва озодиҳои иҷтимоӣ – иқтисодии инсон ва шаҳрванд ҳамчун муносибати ҷамъиятии бо қонунгузории ҷиноятӣ хифзшаванда ташкил медиҳад.

Тарафи объективии ҷиноятро кирдорҳои шаҳс, ки дар роҳбарӣ ба корпартоии манъшуда, ҳамчунин монеъ шудан ба кори

корхона, муассиса ва дигар ташкилот ифода мегарданд, эътироф мешаванд.

Ба сифати аломати ҳатмии тарафи объективии ин чиноят, шароити содир намудани чиноят баромад мекунад, яъне шароити вазъияти фавқулода. Агар кирдори мазкур дар шароити мұттадил, ки вазъияти фавқулода эътироф намешавад, содир карда шавад, пас таркиби чинояти мазкурро ташкил намедиҳад.

Тарафи субъективии чинояти мазкурро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад, яъне гунахгор дарк мекунад, ки шароити вазъияти фавқулода ба корпарттои маньшуда роҳбарӣ мекунад ё дар ин шароит ба кори корхона, муассиса ва дигар ташкилот монеъ мешавад ва хоҳони он мебошад.

Субъекти чиноят шахси воқеи мукаллафе эътироф мешавад, ки дар вақти содир намудани чинояти мазкур ба синни 16 расида-аст.

Категорияи ин чиноят миёна эътироф мешавад.

Вайрон кардани қонунҳои меҳнат

Чавобгарии чиноятӣ барои вайрон кардани қонунҳои меҳнат ҳамчун чиноят дар моддаи 153 КҶ ҶТ мүкаррар гардида, моддаи мазкур аз як қисм иборат мебошад.

Дар моддаи 35 Конститутсияи ҶТ мүкаррар карда шудааст, ки ҳар кас ба меҳнат, интихоби касбу кор, хифзи меҳнат ва химояи иҷтимоӣ ҳангоми бекормонӣ ҳақ дорад. Яке аз кафолатҳои амалишавии ин ҳуқуқи конститутсионӣ мүкаррар намудани ҷавобгарии чиноятӣ барои вайрон кардани қонунҳои меҳнат (м. 153 КҶ ҶТ) мебошад.

Дидаю дониста гайриқонунӣ аз кор озод кардани шахс, ичро накардани қарори суд дар хусуси ба ҷойи кори пештара барқарор кардан, ҳамчунин, дигар ҳаракатҳои қасдан ва моҳиятан вайрон-кунии қонунҳои меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон чиноят мебошад.

Ба сифати объекти бевоситаи чиноят муносибатҳои ҷамъиятие, ки ҳуқуқи шахс ба меҳнатро танзим менамоянд, баромад мекунанд.

Ба ҳайси ҷабрдида аз чиноят корманд баромад мекунад.

Тарафи объективии чиноят дар ҳаракатҳои зерин ифода мегардад:

- а) дидаю дониста гайриқонунӣ аз кор озод кардан;
- б) ичро накардани қарори суд дар хусуси ба ҷойи кори пештара барқарор кардан;

в) дигар харакатҳои қасдан ва моҳиятан вайронкунии қонунҳои меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Дидаю дониста гайриқонунӣ аз кор озод намудан дар вайрон кардани муқаррароти моддаи 42 Кодекси меҳнати ҶТ, яъне бекор кардани шартномаи меҳнатӣ бо ташаббуси корфармо, ифода мегардад. Дар моддаи 42 Кодекси меҳнат асосҳои қонунӣ бекор кардани шартномаи меҳнатӣ бо ташаббуси корфармо нишон дода шудаан, ки инҳо мебошанд:

- барҳам хӯрдани ташкилот ё қатъ гардиданни фаъолияти корфармо - шахси воқеӣ ва ё ихтисор шудани шумора ё воҳиди кории кормандон;

- қатъ намудани шартномаи меҳнатӣ бинобар иваз шудани молик, ҳангоми ошкор гардиданни номувофиқатии корманд ба вазифаи (мансаби) ишғолкардааш ё кори ичро мекардааш дар натиҷаи нокифоягии ихтисос ё вазъи саломатиаш, ки барои давом додани ҳамин кор ҳалал мерасонад, агар ин номувофиқатии корманд дар натиҷаи аттестатсия ва ё дар асоси хуносай тиббӣ тасдиқ шуда бошад;

- бе сабабҳои узрнок уҳдадориҳои меҳнатиро, ки шартномаи меҳнатӣ ё қоидаҳои тартиботи дохилии меҳнатӣ ба зиммаи корманд гузаштааст, мунтазам ичро накардани ў, агар ба корманд пештар чораҳои ҷазои интизомӣ татбиқ шуда бошанд;

- бе сабабҳои узрнок ба кор ҳозир нашудан, аз ҷумла дар давоми рӯзи корӣ зиёда аз 3 соат набудан дар ҷойи кор;

- ҳозир нашудан ба кор дар давоми бештар аз ҷор мөҳи бефосила дар натиҷаи корношоямии муваққатӣ, бе ҳисоб кардани рухсатии давраи ҳомиладорӣ ва таваллуд, агар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳлати аз ин зиёдтари нигоҳ доштани ҷойи корро (вазифаро) ҳангоми бемории муайян муқаррар накарда бошад. Ба кормандоне, ки бо сабаби осеби меҳнатӣ ё бемории қасбӣ қобилияти меҳнатиашонро гум кардаанд, то барқарор шудани қобилияти меҳнатӣ ё муқаррар гардиданни маъюбӣ ҷойи кор (вазифа) нигоҳ дошта мешавад;

- дар ҳолати мастиӣ бар асари истеъмоли машруботи спиртӣ, воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ё моддаҳои дигари мадхушкунанда ҳозир шудан ба кор;

- ба қувваи қонунӣ даромадани қарори мақомоти даҳлдори давлатӣ оид ба дуздии молу мулк ва дигар кирдорхое, ки давом додани корро истисно менамоянд;

- аз тарафи корманд содир намудани ҳуқуқвайронкуниҳои дорои хусусияти коррупсионӣ, ки дар асоси санади судӣ имконияти минбаъд давом додани корро истисно менамоянд;

- аз тарафи корманд давом додани иштирок дар корпартой баъд аз ба маълумоти ўрасонидани қарори суд дар хусуси гайриқонунӣ эътироф намудани корпартой ва ё манъи корпартой;

- қатъ гардидани иҷозати корманд ба сирри давлатӣ дар ҳолатҳои муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- аз тарафи роҳбари мақомоти иҷроияи корфармо, муовини ўва ё роҳбари сохтори корфармо вайрон намудани уҳдадориҳои меҳнатӣ, ки боиси расонидани зарари моддӣ ба корфармо гардидааст;

- рад кардани аз муоинаи тиббӣ гузаштан барои муқаррар намудани воқеяти дар ҳолати масти бар асари истеъмоли машрутоти спиртӣ, воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ё моддаҳои дигари мадхушкунанда қарор доштан;

- аз тарафи корманд вайрон намудани қоидаҳои ҳифзи меҳнат ё бехатарӣ аз сӯхтор ва ё ҳаракат дар нақлиёт, ки боиси оқибатҳои вазнин, аз чумла ҷароҳат ва садама гардидаанд ё метавонад гарданд;

- аз тарафи корманд фош намудани маълумоти дорои сирри давлатӣ ё дигар сирри бо қонун ҳифзшаванд, ки ба ў ҳангоми иҷрои уҳдадориҳои меҳнатӣ маълум шудаанд;

- қатъ кардани шартномаи меҳнатӣ бо шахси дар ду ё якчанд ҷой коркунанда бинобар қабули шахсе, ки дар ду ё якчанд ҷой кор намекунад, инчунин вобаста ба маҳдуд гардонидани кор дар якчанд ҷой, ки бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудааст;

- вайронкунии дағалонаи яқдафъянаи Кодекси мазкур ва дигар санадҳои месъерии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби роҳбари ташкилот (воҳидҳои алоҳидай он) ва муовини ў;

- аз ҷониби корманде, ки бо дороиҳои пулию молӣ бевосита кор мекунад, содир намудани кирдори зиддиҳуқуқие, ки барои нисбат ба ў гум шудани боварии корфармо асос мегардад;

- аз ҷониби корманде, ки вазифаҳои тарбиявиро иҷро менамояд, содир кардани рафтори бадаҳлоқона, ки барои давом додани он кор мувоғиқ намебошад;

- пешниҳоди маълумоти нодуруст, хуччатҳои қалбакӣ ва риоя накардани дигар қоидаҳои муқаррарнамудаи Кодекси меҳнат ва дигар санадҳои месъерии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми қабул ба кор;

- манғй будани натиҷаи кор дар давраи муҳлати санчиш ҳангоми ба кор қабул намудан. Қонунгузорӣ, оиннома ва низомномаҳои оид ба интизом метавонанд дигар асосҳои иловагии бекор кардани шартномаи (қарордоди) меҳнатиро низ бо ташабbusи корфармо пешбинӣ намоянд.

Бе асосҳои дар боло номбаршуда шахсро аз кор озод намудан мумкин нест. Дар ҳолати бе асосҳои моддаи 42 Кодекси меҳнат аз кор озод кардани шаҳс моддаи мазкур татбиқ мегардад.

Дигар ҳаракатҳои қасдан ва моҳияттан вайронкуни қонунҳои меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар дидаву дониста, барқасдана ба вайронкуни қонуни меҳнат роҳ додани шаҳсон дар назар дошта шудааст.

Таркиби чиноят расмӣ буда, чиноят аз лаҳзаи содир кардани яке аз ҳаракатҳо хотимаёftа дониста мешавад.

Тарафи субъективии чиноят дар қасди бевосита ифода мегардад. Яъне, гунаҳгор дидаву дониста гайриқонунӣ шахсро аз кор озод мекунад, қарори судро дар хусуси ба ҷойи кори пештара барқарор кардан ичро намекунад, ҳамчунин, бо дигар ҳаракатҳояш қасдан ва моҳияттан қонунҳои меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистонро вайрон мекунад ва хоҳони содир кардани чунин кирдорҳо аст.

Субъекти чиноят шаҳси мукаллафи ба синни 16 расида мебошад.

Мувофиқи моддаи 18 КҔ ҔТ чинояти мазкур ба категорияи чиноятаҳои дараҷаи миёна дохил мешавад.

Напардохтани музди меҳнат, нафақа, стипендия, ёрдампулӣ ё дигар пардохтҳо

Напардохтани музди меҳнат, нафақа, стипендия, ёрдампулӣ ё дигар пардохтҳо ҳамчун чиноят дар моддаи 153¹ КҔ ҔТ муқаррар гардида, он аз як қисм иборат медошад.

Муқаррар намудани ҷавобгарии чиноятӣ барои напардохтани музди меҳнат, нафақа, стипендия, ёрдампулӣ ё дигар пардохтҳо ҳуқуқи шахсро барои саривакӯти гирифтани музди меҳнат, нафақа, стипендия, ёрдампулӣ ё дигар пардохтҳо ҳифз менамояд.

Дар моддаи 153¹ КҔ ҔТ барои аз ҷониби корфармо, роҳбари корхона, муассиса ё ташкилот новобаста аз шакли моликияташон зиёда аз ду моҳ напардохтани музди меҳнат, нафақа, стипендия, ёрдампулӣ ё дигар пардохтҳои бо қонун муқарраргардида, агар ин кирдор бо ғараз ё дигар манғиатҳои шаҳсӣ содир шуда бошад, ҷавобгарии чиноятӣ муқаррар карда шудааст.

Объекти чиноятро муносибатхой чамъиятӣ, ки ҳуқуқи шахсро ба гирифтани музди меҳнат, нафақа, стипендия, ёрдампулӣ ё дигар пардохтҳо таъмин мекунад, ташкил медиҳанд.

Музди меҳнат - маҷмӯи подошҳои бо воҳиди пулӣ ё дар шакли аслӣ ҳисобкардашуда мебошад, ки корфармо бояд онҳоро ба корманди барои корҳои иҷрошуда, ҳамчунин барои он муддате, ки ба вақти корӣ доҳил мешавад, пардоҳт намояд.

Тарафи объективии чиноят дар ҳаракати ва бехаракатие, ки дар зиёда аз ду моҳ напардохтани музди меҳнат, нафақа, стипендия, ёрдампулӣ ё дигар пардохтҳои бо қонун муқарраргардида, ифода мегардад.

Напардохтани музди меҳнат нахостани пардохти музди меҳнат ё ин ки қашол додани муҳлати пардохти музди меҳнат ба муҳлати зиёда аз ду моҳ аст. Бояд қайд намуд, ки корфармо, сарфи назар аз вазъи молиявиаш, вазифадор аст ба корманд барои кори иҷронамудааш музди меҳнати муқарраршударо саривақт пардозад.

Поймолкунии ҳуқуқ ба музди меҳнат манъ аст. Корфармо вазифадор аст ба кормандон барои иҷрои кори баробарарзиш як хел маош дихад. Инчунин, ба зарари корманд тафийр додани шарту шароити пардохти музди меҳнат манъ аст.

Муҳлати пардохти музди меҳнатро қарордодҳои колективӣ ва ё дигар санадҳои меъёрии доҳилӣ (локалиӣ) муқаррар менамояд. Дар сурати мутобиқ омадани рӯзи пардохти музди меҳнат ба рӯзҳои истироҳат ё ид, маош дар арафаи чунин рӯзҳо пардохта мешавад.

Ҳангоми аз кор озод намудани корманд муздиӯ дар рӯзи оҳирини кор бояд пурра пардохта шавад. Музди меҳнате, ки корманд то рӯзи фавт нагирифтааст, ба аъзои оилаи ӯ ё шахсе дода мешавад, ки ҳарочоти дағнро тибқи андозаи талабот ба зимма гирифтааст.

Агар музди меҳнат бо айби корфармо аз муҳлати муқарраргардида дертар пардохта шавад, ӯ вазифадор аст ба андозаи нарҳи баҳраи бонқ, ки дар маҳалли иҷрои кор дар рӯзи пардохти маош мавҷуд аст, барои ҳар рӯзи таъхири пардохти маош маблағи иловагӣ дихад.

Напардохтани нафақа, яъне дидою дониста напардохтани нафақа ба муҳлати зиёда аз ду моҳ, ки бо гараз ё дигар манфиатҳои шахсӣ содир шудааст.

Стипендия пардохти ҳармоҳаи маблағ ба шахсоне мебошад, ки дар донишгоҳҳо, донишкадаҳо ва дигар муассисаҳои таълимиӣ таҳсил мекунанд. Зиёда аз ду моҳ напардохтани он боиси ба ҷавобӣ гарии чиноятӣ кашидани шахси гунаҳгор мегардад.

Ёрдампулй кўмакпулие аст, ки ба категорияи шахсони алоҳида, ки ба таъминоти моддй эҳтиёч доранд, дода мешавад, аз чумла, ба маъюбон, иштирокчиёни чанг, ветеранҳои меҳнат, занони ҳомила вағ.

Таҳти мафҳуми дигар пардохтҳо, хар гуна иловапулй, мукофотпулй, подошпулй, пардохти изофакорӣ ва дигар пардохтҳо, ки дар қонунгузорӣ ва дигар санадҳои зериқонунӣ мукаррар гардида, дар назар дошта мешавад. Масалан, мувофиқи Қонуни ҶТ «Дар бораи таҳсилоти олии қасбӣ ва таҳсилоти қасбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ» ба аспирант ва докторанте, ки аз ҳисоби бучай давлат таҳсил мекунанд, барои ҳаридорӣ намудани адабиёт ҳар сол ду стипендия ёрдампулй пардохта мешавад. Напардохтани чунин ёрдампулй зиёда аз ду моҳ боиси татбиқи моддаи 153¹ КҔ ҟТ меҳардад.

Барои шахсро бо моддаи 153¹ КҔ ҟТ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашидан, бояд муайян карда шавад, ки корфармо, роҳбари корхона, муассиса ё ташкилот новобаста аз шакли моликияташон уҳдадор буд ва имконият дошт, ки сари вақт пардохтҳои номбаргардидаро пардозад, лекин ин амалро анҷом надод. инчунин, шарти асосии ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашиданӣ шаҳс зиёда аз ду моҳ напардохтани музди меҳнат, нафақа, стипендия, ёрдампулй ва дигар пардохтҳои бо қонунгузорӣ мукарраргардида мебошад.

Аз рӯйи соҳташ таркиби ҷиноят расмӣ буда, аз лаҳзаи напардохтани пардохтҳои нишондодашуда зиёда аз ду моҳ хотимаёфта дониста мешавад.

Тарафи субъективии ҷиноят дар қасди бевосита ифода мегардад. Гунахгор дарк менамояд, ки дар муҳлати зиёда аз ду моҳ музди меҳнат, нафақа, стипендия, ёрдампулй ё дигар пардохтҳои бо қонун мукарраршударо напардохта истодааст ва ҳоҳони содир намудани ин кирдор аст.

Ангезаи ҷиноят аломати ҳатмии тарафи субъективии ҷиноят буда, дар ғараз ё дигар манфиатҳои шаҳсӣ ифода мегардад. Таҳти мафҳуми ғараз ба даст овардани фоидаи моддӣ барои ҳуд ё шаҳси дигар аз ҳисоби напардохтани музди меҳнат, нафақа, стипендия, ёрдампулй ё дигар пардохтҳои бо қонун мукарраршуда фаҳмида мешавад. Манфиати шаҳсӣ бошад, дар бадбинӣ, қасосгирий, ҳал кардани дигар манфиати гайри моддӣ ва гайра ифода меградад.

Содир намудани кирдорҳои пешбининамудани моддаи мазкур, ки бо ангезаҳои дигар содир карда шудааст, таркиби ин ҷиноятро ташкил намедиҳад.

Содир намудани чунин кирдор аз ҷониби сармуҳосиби корхона, муассиса ё ташкилот новобаста аз шакли мокияташ таркиби ин ҷиноятро ташкил намедиҳад. Субъекти ҷинояти мазкур дар диспозитсияи ҷиноят ба таври мушаххас нишон дода шудааст.

Субъекти ҷиноят маҳсус, яне, корфармо, роҳбари корхона, муассиса ё ташкилот новобаста аз шакли моликияташон (давлатӣ, шаҳсӣ, колективӣ) аст.

Корфармо - мақомоти даҳлдори ҳокимияти давлатӣ, шаҳси ҳукуқӣ, ҳамчунин намояндагӣ ва филиалҳои он ва шаҳси воқеи, ки тибки қонунгузорӣ дорои ҳукуки бо корманд бастан ва қатъ намудани шартномаи (карордоди) меҳнатӣ мебошад.

Роҳбари корхона, муассиса ё ташкилот шаҳсе мебошад, ки бар зиммаи ӯ вазифаи роҳбарикунанда voguzoшta шудааст.

Мувофиқи моддаи 18 КҶ ҶТ ҷинояти мазкур ба категорияи ҷиноятаҳои начандон вазнин доҳил мешавад.

Вайрон кардани қоидаҳои муҳофизати меҳнат

Вайрон кардани қоидаҳои муҳофизати меҳнат ҳамчун ҷиноят дар моддаи 154 КҶ ҶТ муқаррар гардида, моддаи мазкур аз 3 қисм иборат мебошад.

Аломатҳои вайрон кардани қоидаҳои муҳофизати меҳнат дар диспозитсияи моддаи 154 КҶ ҶТ муқаррар гардидаанд: вайрон кардани қоидаҳои техникаи бехатарӣ ё дигар қоидаҳои ҳифзи меҳнат аз ҷониби шаҳсе, ки ба риояи кардани он масъул мебошад, агар он аз беэҳтиёти боиси расонидани зарари вазнин ё миёна ба саломатӣ ё бемории касбӣ гашта бошад.

Дар баробари ҳукуқ ба меҳнат, интиҳоби касбу кор, ҳимоя иҷтимоӣ ҳангоми бекорӣ Конститутсияи ҶТ дар моддаи 35 ҳукуқ ба ҳифзи меҳнатро низ кафолат додааст. Ҳифзи меҳнат тавассути Конститутсияи ҶТ, Кодекси меҳнати ҶТ, Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳифзи меҳнат» аз 19 майи соли 2009 ба танзим дароварда мешавад.

Таҳти мағҳуми ҳифзи меҳнат низоми чорабиниҳои ҳукуқӣ, иҷтимоию иқтисодӣ, ташкилию техникӣ, санитарию гигиенӣ, табобатию пешгирикунанда ва барқароркунӣ, ки мутобикии Кодекси меҳнати ҶТ ва дигар санадҳои меъёрии ҳукукии ҶТ пешбинӣ гардида, бехатарӣ, ҳифзи саломатӣ ва қобилияти кории шаҳсро дар раванди меҳнат таъмин мекунад, фаҳмида мешавад.

Дар тамоми ташкилотҳо бояд шароити меҳнат, ки ба талаботи бехатарӣ ва гигиенӣ ҷавобӣ аст, муҳайё карда шавад. Муҳайё кардани чунин шароит вазифаи корфармо мебошад.

Объекти бевоситаи ҷиноятро муносабатҳои ҷамъиятие, ки ба мувофиқ намудани шароити меҳнате, ки ба талаботи бехатарӣ ва гигиенӣ ҷавобӣ аст, ташкил медиҳад.

Ба сифати объекти иловагии ҷиноят ҳаёт ва саломатӣ баромад мекунанд.

Тарафи обьективии ҷиноят дар ҳаракат ё бехаракатие, ки ба вайрон кардани қоидаҳои техникии бехатарӣ ё дигар қоидаҳои хифзи меҳнат аз ҷониби шахсе, ки ба риояи кардани он масъул мебошад, ифода мейбад.

Дар ҳар як корхона, муассиса, ташкилот, мақомот қоидаҳои хифзи меҳнат мавҷуд аст. Тибқи сарҳати 36 моддаи 1 Кодекси меҳнати ҶТ, қоидаҳои хифзи меҳнат – санади меъёрии ҳукуқии дори талабот оид ба хифзи меҳнат, ки иҷрои он барои шахсони воқеӣ ва ҳукуқӣ ҳангоми машҳул шудан ба намуди муайяни фаъолият, аз ҷумла ҳангоми лоиҳакашиӣ, соҳтмон ва истифодаи иншоот, ихтирои мошин, механизм ва таҷхизоти дигар, таҳияи равандҳои технологӣ, ташкили истеҳсолот ва меҳнат ҳатмӣ мебошад.

Диспозитсияи моддаи мазкур ҳусусияти бланкетӣ дошта барои муайян намудани вайрон кардани қоидаҳои техникии бехатарӣ, мукаррар намудани мағҳуми вайронкунии қоидаҳои маҳсус (вайрон кардани қоидаҳои бехатарии меҳнат, гигиенӣ ва гайра) ба дигар санадҳои меъёрии ҳукуқӣ муроҷиат намудан зарур аст.

Бемории қасбӣ беморие мебошад, ки дар асари таъсири омилҳои хатарнок ё зааровари истеҳсолӣ корманд ба он гирифтор шудааст. Омили хатарноки истеҳсолӣ омили истеҳсолист, ки таъсири он ба корманд метавонад боиси ҷароҳат бардоштани ӯ гардад. Омили зааровари истеҳсолӣ бошад омили истеҳсолист, ки таъсири он боиси беморшавии корманд мегардад.

Аз рӯйи соҳт таркиби ҷиноят моддӣ мебошад. Барои хотима ёфтани ҷиноят, оқибат дар расонидани зарари вазнин ё миёна ба саломатӣ ё дучори бемории қасбӣ гаштан ифода мейбад. Яъне ҷиноят аз лаҳзай бавучуд омадани оқибатҳои дар қисми 1 моддаи 154 пешбинишуда хотимаёфта дониста мешавад.

Субъекти ҷиноят (қисми 1 моддаи 154 КҔ ҟТ) дар баробари мукаллафӣ ва ба синну соли муайян (16 солагӣ) расидан, инчунин бояд барои риояи қоидаҳои хифзи меҳнат масъул бошад. Содир намудани вайрон кардани қоидаҳои хифзи меҳнат аз ҷониби шахсе, ки барои риояи қоидаҳои хифзи меҳнат масъул нест, бо дигар моддаҳои КҔ ҟТ бандубаст карда мешавад.

Тарафи субъективии чиноят – гуноҳ ҳам дар шакли қасд ва ҳам дар шакли беҳҳтиётӣ тавсиф карда мешавад.

Вайрон кардани қоидаҳои техникаи бехатарӣ ё дигар қоидаҳои ҳифзи меҳнат аз ҷониби шаҳсе, ки ба риоя кардани он масъул мебошад, агар аз беҳҳтиётӣ боиси марги инсон гардида ё ба саломатии ҷанд нафар зарари вазнин ворид намуда бошад, мувоғики қисми 2 моддаи 154 КҶ ҔТ бандубаст карда мешавад.

Агар дар натиҷаи вайрон кардани қоидаҳои техникаи бехатарӣ ё дигар қоидаҳои ҳифзи меҳнат аз ҷониби шаҳси масъул, ки аз беҳҳтиётӣ боиси марги ду ё зиёда шаҳсон гардидааст, мувоғики қисми 3 моддаи 154 КҶ ҔТ бандубаст карда мешавад.

Дар асоси моддаи 18 КҶ ҔТ қисми 1 моддаи 154 КҶ ҔТ ба категорияи чиноятҳои начандон вазнин, қисми 2 моддаи 154 КҶ ҔТ ба категорияи чиноятҳои миёна ва қисми 3 моддаи 154 КҶ ҔТ ба категорияи чиноятҳои вазнин дохил мешаванд.

Беасос саркашӣ намудан аз қабул кардан ба кор ё беасос аз кор сабукдӯш намудани зани синни кӯдакаш то сесола

Конвенсияи байналмилалӣ дар бораи барҳам додани та моми шаклҳои табъиз нисбати занон аз 18 декабря соли 1979 ҳуқуқи занро ба меҳнат кафолат дода, дар баробари ин ҳамагуна табъизро нисбат ба занон манъ намудааст. Чунончи, дар банди «а» қисми 2 моддаи 11 муқаррар ва ба давлатҳои аъзо пешниҳод намудааст, ки аз кор озод карданро бинобар ҳомиладорӣ ё рухсатии ҳомиладорӣ ё таваллуд ё табъиз бинобар вазъи оилавиро бо таҳдиди истифодаи мӯҷозот манъ кунанд.

Мувоғики моддаи 34 Конститутсияи ҔТ модару кӯдак таҳти ҳимоя ва ғамхории маҳсуси давлатанд. Моддаи 35 Конститутсия бошад, пешбинӣ менамояд, ки ҳар кас ба меҳнат ҳуқуқ дорад, дар муносибатҳои меҳнатӣ ҳамагуна маҳдудият манъ аст.

Мутобиқи муқаррароти моддаи 225 Кодекси меҳнати ҔТ, ба кор қабул накардани занон ва кам кардани музди меҳнати онҳо ба сабаби ҳомиладорӣ ё фарзанддорӣ манъ аст. Ҳангоми ба кор қабул накардани зани ҳомила, занон ё дигар шаҳсони дорои уҳдадориҳои оилавӣ, ки кӯдаки то сесола ё кӯдаки маъюб доранд, корфармо уҳдадор аст, ки сабабҳои ба кор қабул накарданашро хаттӣ хабар дихад. Шаҳсони мазкур метавонанд аз саркашии корфармо барои қабул кардан ба кор ба суд муроҷиат намоянд. Корфармо уҳдадор аст, занонеро, ки мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаи меҳнат ва шуғли аҳолӣ бо мақсади бо

кор таъмин кардани онҳо мефиристад, аз хисоби квотай мукарраршуда ба кор қабул намояд.

КҶ ҶТ баҳри амалӣ намудани ин кафолатҳо дар моддаи 155 барои беасос саркашӣ намудан аз қабул кардан ба кор ё беасос аз кор сабукдӯш намудани зани синни қӯдакаш то сесола ҷавобгарии чиноятӣ пешбинӣ намудааст.

Объекти чиноятро ҳуқуқ ва озодиҳои иҷтимоӣ – иқтисодии инсон ва шаҳрванд ҷиҳати ҳифзи ҳуқуқ ва ғамхории модар ва қӯдак ҳамчун муносибати ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшаванд, ташкил медиҳад.

Ба сифати ҷабрдида аз чиноят зани ҳомиладор ва зане, ки қӯдаки то синни сесола дорад ва бо сабаби ҳомиладорӣ ва қӯдаки то синни сесола доштанаш ба кор қабул карда нашудааст ё аз кор озод карда шудааст, баромад карда метавонад.

Тарафи объективии чиноятро ҷунин кирдорҳо ташкил медиҳанд:

а) беасос саркашӣ намудан аз қабул кардан ба кор бинобар сабаби ҳомиладорӣ;

б) беасос аз кор сабукдӯш намудани зан бинобар ҳомиладорӣ;

в) беасос саркашӣ намудан ба кор қабул намудани зане, ки қӯдаки то сесола дорад;

г) беасос аз кор сабукдӯш намудани зане, ки қӯдаки то сесола дорад.

Асосҳои қонунии аз кор сабукдӯш намудани корманд дар моддаи 42 Кодекси меҳнати ҶТ пешбинӣ карда шудаанд.

Таркиби чиноят расмӣ мебошад. Чиноят аз лаҳзаи содир кардани яке аз ҳаракатҳои дар диспозитсияи моддаи 155 КҶ ҶТ пешбинишуда, хотимаёфта дониста мешавад.

Тарафи субъективии чиноят дар қасди бевосита ифода мегардад. Гунахгор дарк мекунад, ки бо сабаби ҳомиладорӣ ё қӯдаки то синни се сола доштанаш занро беасос аз қабул кардан ба кор саркашӣ менамояд ё бо сабаби ҳомиладорӣ ё қӯдаки то синни се сола доштанаш занро беасос аз кор сабукдӯш менамояд, ва хоҳони содир кардани ҷунин кирдор аст.

Ангезаи чиноят дар нахостани корфармо оид ба кор қабул кардани зани ҳомиладор ё зане, ки қӯдаки то синни се сола дорад, инчунин, дар нахостани кор кардан бо ин категорияи занон, ифода мегардад.

Мақсади чиноят аломати ҳатмии тарафи субъективии чиноят намебошад ва ба бандубости он таъсир намерасонад.

Субъекти чиноят махсус, янье шахси мансабдори ташкилот, муассиса, мақомоти давлатӣ, умуман шахсоне, ки хуқуқи ба кор қабул намудан ва аз кор озод намуданро доранд.

Чинояти мазкур ба категорияи чиноятаҳои начандон вазнин дохил мешавад.

Вайрон кардани хуқуқҳои муаллифӣ ва хуқуқҳои вобаста ба он

Дар моддаи 156 КҶ ҶТ ҷавобгарии чинояти барои вайрон кардани хуқуқи муаллиф ва хуқуқҳои вобаста ба он муқаррар кардааст. Моддаи мазкур аз се қисм ва эзоҳ ба он иборат мебошад. Аломатҳои ин чиноят дар диспозитсияи моддаи 156 КҶ ҶТ муқаррар гардидаанд: азхудкунии муаллифӣ (асардузӣ), ҳамчунин ба ҳаммуаллифӣ мачбур кардан, агар ин кирдорҳо ба муаллиф ё дигар соҳибҳуқӯк ба миқдори калон зарар расонида бошанд.

Муносибатҳои ҷамъиятие, ки ҳангоми эҷод ва истифодаи асарҳои илмӣ, адабиёт ва санъат (хуқуқи муаллиф), фонограмма, иҷро, намоиш ва барномаҳои ташкилоти пахши эфирӣ ва кабелӣ (хуқуқҳои вобаста ба он) баамал меоянд, тавассути Қонуни ҶТ «Дар бораи хуқуқи муаллиф ва хуқуқҳои вобаста ба он» аз 13 ноҳабри соли 1998, Кодекси маданияи ҶТ ва дигар санадҳои меъёрии хуқуқӣ танзим карда мешавад.

Объекти чиноятро муносибатҳои ҷамъиятие, ки вобаста ба хуқуқҳои муаллифӣ ва хуқуқҳои вобаста ба он ба вучуд меоянд, ташкил медиҳанд.

Хуқуқи муаллиф ба асарҳои илмӣ, адабиёт ва санъат, ки натиҷаи фаъолияти эҷодӣ мебошанд, сарфи назар аз таъйинот ва аҳаммият, ҳамчунин тарзи ифодаи онҳо татбиқ мегардад. Асар маънои васеъ дошта, бояд дар шаклҳои объективии зерин ифода ёфта бошад:

- а) ҳаттӣ (дастҳат, чопи мосинӣ, сабти нотаҳо ва ғ.);
- б) даҳонӣ (изҳори оммавӣ, иҷрои оммавӣ ва ғ.);
- в) сабти овозӣ ва видеой (механикӣ, магнитӣ, ададӣ, оптикӣ ва ғ.);
- г) тасвирӣ (расм, ангора, сурат, нақша, тасмаи кино, навори телевизион, навори видео, кадри аккосӣ ва ғ.);
- д) ҳаҷмӣ ва фазоӣ (ҳайкал, намуна, амсила, соҳтмон ва ғ.);
- е) дигар шаклҳои қобили дарқу эҳсос.

Қайд кардан ба маврид аст, ки ба гоя, усул, ҷараён, тартиб, тарз, равия, принсип, қашфиёт ва ҳолати хуқуқи муаллиф татбиқ намегардад. Инчунин, хуқуқи муаллифӣ ба асар бо хуқуқи моликият ба объекти моддӣ, ки асар дар он ифода ёфтааст, вобастагӣ

надорад. Таҳвили ҳуқуқи моликият ба объекти моддӣ худ аз худ маънои таҳвили ин ё он ҳуқуқи муаллифро ба асари дар он объект ифодаёфта надорад.

Ҳуқуқҳои вобаста бошад, ба ҳамаи намоиш, ичро, фонограмма, барномаҳои ташкилоти пахши эфирӣ ва кабелий сарфи назар аз таъйинот, мазмун ва қиматашон, ҳамчунин сарфи назар аз тарзу шаклҳои ифодай онҳо татбиқ мешаванд.

Предмети чиноят асарҳои илмӣ, адабиёт, санъат ва дигар асарҳо, ки ҳамчун объекти ҳуқуқи муаллиф баромад мекунанд, мебошанд.

Мувофиқи моддаи 6 Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он» ба объектҳои ҳуқуқи муаллиф инҳо мансуб мебошанд:

- а) асарҳои шифоҳӣ (суханрониҳо, лексияҳо, маърӯзаҳо);
 - б) асарҳои адабиёт (адабию бадей, илмӣ, таълимӣ, публистистӣ ва ғайра, ҳамчунин тамоми намуди барномаҳо барои МЭХ, аз ҷумла барномаҳои амалий ва системаҳои амалиётие, ки дар ҳар забон ва дар ҳар шакл, инчунин дар матни ибтидой ва рамзи объектӣ таҷассум гарданд);
 - в) асарҳои драмавӣ, мусиқиву драмавӣ ва асарҳои сенарӣ;
 - г) асарҳои хореографӣ ва пантомима;
 - д) асарҳои мусикӣ бо матн ва бе он;
 - е) асарҳои аудиовизуалий;
 - ж) асарҳои тасвирий, ҳайкалтарошӣ, графикӣ, санъати ороишию амалий, дизайнӣ, ҳикояҳои тасвирий, комиксҳо ва дигар асарҳои санъати тасвирий;
 - з) асарҳои меъморӣ, шаҳрсозӣ ва санъати бoggпарварӣ;
 - и) асарҳои суратнигорӣ ва дигар асарҳое, ки бо усулҳои ба он монанд оғарида мешаванд;
 - к) ҳарита, нақша, ангора, тарҳҳои чуғрофӣ, геологӣ, заминшинosisӣ ва дигар асарҳои пластикӣ, ки ба чуғрофия, топография ва илмҳои дигар марбутанд;
 - л) асарҳои маҳсулӣ (тарҷума, таҳрир, хулоса, реферат, резюме, шарҳу тавзех, саҳнагузорӣ ва дигар коркардҳои асарҳои илмӣ, адабиёт ва санъат);
 - м) маҷмӯаҳо (энсиклопедияҳо, тазқираҳо, манбаъҳои маълумот) ва дигар асарҳои таркибӣ, ки натиҷаи меҳнати эҷодӣ доранд;
 - н) қисмҳои асар (аз ҷумла номи он, қаҳрамонҳо ва унсурҳои дигар).
- Вайрон кардани ҳуқуқ ба асари маҳсулӣ ва таркибӣ, сарфи назар аз он, ки асарҳои асосӣ ё таркибии онҳо объекти ҳуқуқи муаллифанд ё не, тавассути моддаи 156 КҔ хифз карда мешаванд.

Ба сифати чабрдида аз чиноят муаллифони асар ва дорандагони ҳуқуқхои вобаста (ичрогар, истехсолкунандаи фонограмма, ташкилоти пахши эфирӣ ё кабелий) баромад мекунанд.

Муаллиф шахси воқеист, ки дар натиҷаи меҳнати эҷодии ў асар оғарида шудааст.

Ичрогар актёр, овозхон, мусикинавоз, раккос (раккоса) ё шахсест, ки нақш ичро мекунад, сурӯд ё матн меҳонад, суханронӣ мекунад, асбоби мусикӣ менавозад ё бо ягон тарзи дигар асари адабиёт ва санъат (аз ҷумла барномаҳои эстрада, сирк ё луҳтакӣ) ва ё ифодаи фолклорро ичро мекунад, ҳамчунин, коргардони ба-саҳнагузорандай намоишнома ва дирижёр мебошад.

Истехсолкунандаи фонограмма шахси воқеӣ ё ҳуқуқиест, ки ташаббус ва масъулияти аввалини сабти овозии ягон ичро ё дигар овозҳо, ё ин ки инъикоси овозҳоро ба уҳда гирифтааст. Дар сурати мавҷуд набудани далели дигар шахсе, ки ном ё ұнвони ў дар ин фонограмма ва ё дар ғилофи (чили) он ба таври маъмулӣ сабт ёфтагаст, таҳиягари фонограмма ба ҳисоб меравад.

Тарафи объективии чиноятро кирдор (дар шакли ҳаракат), оқибат (расонидани зарар ба миқдори калон) ва робитай сабабӣ байни кирдор ва оқибати бавучудомада ташкил медиҳад.

Тарафи объективии қисми 1 моддаи 156 КҶ ҶТ дар ҳаракатҳои зерин ифода мейбад:

- а) азхудкунии ҳуқуқи муаллифӣ (асардуздӣ (плагиат));
- б) ба ҳаммуаллифӣ маҷбур кардан;

Ҳуқуқи муаллиф ба асари илмӣ, адабиёт ва санъат аз лаҳзаи эҷоди он ба миён меояд. Барои ба вуҷуд омадан ва амалӣ соҳтани ҳуқуқи муаллиф бақайдигирӣ, ба таври маҳсус ба расмият даровардани асар ё риояи ин ё он расмият шарт нест.

Таҳти мағҳуми азхудкунии ҳуқуқи муаллифӣ аз номи худ интишор кардани асарҳои дигар шахс бе нишон додани иқтибосҳои даҳлдор ба муаллифи асар, фаҳмида мешавад.

Мувофиқи моддаи 3 Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он» зери мағҳуми интишор – нашр ё ба муомилот баровардани асару ё фонограммаҳо бо ризоияти муаллиф ё дигар дорандай ҳуқуқи муаллиф ва вобаста ба миқдоре, ки барои қонеъ гардонидани талаботи омма коғист, инчунин, ҳамчунин иҷозати қонунии истифодай асар ё фонограмма ба воситаи системоҳои электронии иттилоот фаҳмида мешавад.

Ҳуқуқи муаллиф ба асаре, ки маҳсули эҷодии ду ва ё зиёда шахсон ҳисоб мейбад (ҳаммуаллифӣ), муштаракан ба ҳамаи муаллифони он тааллук дорад, сарфи назар аз он ки асари мазкур як

чузъи томи тақсимнапазирро ташкил мекунад ва ё аз қисматҳои чудогонаи дорои аҳаммияти мустақил таркиб ёфтааст.

Ба ҳаммуаллиф мачбур кардан маънои бо ҳар роҳ (зӯроварӣ, таҳди迪 истифодай зӯроварӣ ва гайра) мачбур кардани муаллиф оид ба ҳамроҳ кардани номи ў ё шахси дигар ба ҳаммуаллифиро дорад.

Таркиби чиноят қисми 1 моддаи 156 КҶ ҶТ моддӣ буда, чиноят аз лаҳзаи расонидани зарар ба миқдори калон хотимаёфта дониста мешавад. Мувоғики эзоҳ ба моддаи 156 КҶ ҶТ таҳти мағҳуми зарар ба миқдори калон чунин зараре ҳисобида мешавад, ки он аз андозаи нишондиҳанда барои ҳисобҳо панҷсад маротиба зиёд бошад.

Тарафи субъективии чиноят дар қасди бевосита ифода мегардад. Гунахгор кирдори ба ҷамъият ҳавғонокии худро дар азҳудкунини ҳуқуқи муаллифӣ (асардузӣ) ҳамчунин ба ҳаммуалиф мачбур кардан дарк менамояд ва бо ин кирдораш ба муаллиф ё дигар соҳибҳуқуқ ба миқдори калон зарар мерасонад ва ҳоҳони содир кардани чунин кирдор аст.

Ангезаи чиноят аломати ҳатмии тарафи субъективии чиноят набуда, метавонад гуногун бошад. Масалан, қасд, бадбинӣ, шӯҳратпарастӣ, худситоӣ ва гайра.

Субъекти чиноят шахси мукаллафи ба синни 16 расида мебошад.

Дар қисми 2 моддаи 156 КҶ ҶТ барои истифодай гайриқонуни объектҳои ҳуқуқи муаллифӣ ё ҳуқуқҳои вобаста ба он, ҳамчунин ба даст овардан, нигоҳ доштан, интиқол додан ё фиристондани нусхаҳои гайриқонунии асар ё фонограммаҳо бо мақсади ба соҳибияти қаси дигар додан, агар ин кирдорҳо ба миқдори калон зарар расонидани бошад, ҷавобгарии чиноятӣ пешбинӣ карда шудааст.

Тарафи объективии қисми 2 моддаи 156 КҶ ҶТ дар ҳаракатҳои зерин тавсиф меёбад:

- а) истифодай гайриқонуни объектҳои ҳуқуқи муаллифӣ;
- б) истифодай гайриқонуни объектҳои ҳуқуқҳои вобаста ба муаллифӣ;
- в) ба даст овардани нусхаҳои гайриқонунии асар;
- г) нигоҳ доштани нусхаҳои гайриқонунии асар;
- д) интиқол додани нусхаҳои гайриқонунии асар;
- е) фиристондани нусхаҳои гайриқонунии асар;
- ж) ба даст овардани нусхаҳои гайриқонунии фонограммаҳо;
- з) нигоҳ доштани нусхаҳои гайриқонунии фонограммаҳо;
- и) интиқол додани нусхаҳои гайриқонунии фонограммаҳо;

к) фиристондани нусхаҳои гайриконуни фонограммаҳо.

Тарафи субъективии чиноят дар қасди бевосита ифода мегардад. Мақсад аломати ҳатмии тарафи субъективии чиноят буда, он ба соҳибияти каси дигар додан мебошад.

Субъекти чиноят шахси мукаллафи ба синни 16 расида мебошад.

Таркиби чиноят (қисми 2 моддаи 156 КЧ ҶТ) моддӣ буда, чиноят аз лаҳзаи расонидани зарар ба миқдори калон хотимаёфта дониста мешавад.

Мувофиқи эзоҳ ба моддаи 156 КЧ ҶТ таҳти мағхуми зарар ба миқдори калон чунин зараре ҳисобида мешавад, ки он аз андозаи нишондиҳанда барои ҳисобҳо панҷсад маротиба зиёд бошад.

Дар қисми 3 моддаи 156 КЧ ҶТ барои кирдори пешбининамудаи қисми дуюми моддаи тафсиршаванд, ҳангоми

а) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ ё аз ҷониби гурӯҳи муташаккӣ;

б) расонидани зарар ба миқдори мухуссан калон;

в) аз ҷониби шаҳс бо истифода аз мақоми хизматӣ содир шуда бошад, ҷавобгарии чиноятӣ пешбинӣ карда шудааст.

Таҳти зарар ба миқдори махсусан калон чунин зараре ҳисобида мешавад, ки он аз андозаи нишондиҳанда барои ҳисобҳо ду ҳазор маротиба зиёд мебошад.

Мувофиқан ба моддаи 18 КЧ ҶТ қисмҳои 1-2 чинояти мазкур ба категорияи чиноятҳои начандон вазнин ва қисми 3 ба категорияи чиноятҳои дараҷаи миёна доҳил мешаванд.

Вайрон кардани ҳуқуқҳо ба ихтироот, намунаҳои саноатӣ ва моделҳои муфид

Дар моддаи 156¹ КЧ ҶТ бошад, барои вайрон кардани ҳуқуқҳо ба ихтироот, намунаҳои саноатӣ ва моделҳои муфид ҷавобгарии чиноятӣ пешбинӣ карда шудааст. Моддаи мазкур аз 2 қисм иборат мебошад.

Муносабатҳои ҷамъиятие, ки ҳангоми истифодаи ихтироот, намунаҳои саноатӣ ё моделҳои муфид бавучуд меоянд, тавассути Конвенсияи Париж оид ба ҳифзи объектҳои моликияти саноатӣ аз 20 марта 1883, Қонуни ҶТ «Дар бораи намунаҳои саноатӣ» аз 28 феврали соли 2004, Қонуни ҶТ «Дар бораи ихтироъ» аз 28 феврали соли 2004, Қонуни ҶТ «Дар бораи ихтирооти махфӣ» аз 21 июля соли 2010, Кодекси мадании ҶТ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ танзим карда мешавад.

Хифзи ихтироот, намунаҳои саноатӣ ва моделҳои муфид тавассути қисми 3 моддаи 40 Конститутсияи ҶТ кафолат дода шудааст. Мувофиқи ин модда моликияти зеҳнӣ таҳти ҳимояи давлат аст. Бинобар ин, яке аз объектҳои ҳукуқи моликияти зеҳнӣ ин ихтироот, намуннаҳои саноатӣ ва моделҳои муфид мебошанд.

Объекти бевоситаи ин ҷиноятро муносибатҳои ҷамъиятие, ки ҳангоми истифодай ихтироот, намунаҳои саноатӣ ё моделҳои муфид, инчунин ҳукуқи муаллифӣ ба онҳо ба вучуд меоянд, ташкил медиҳад.

Ба сифати предмети ҷиноятро ихтироъ, намунаҳои саноатӣ ва модели муфид баромад мекунанд.

Таҳти мағҳуми ихтироъ оғаридаи нави техникие фаҳмида мешавад, ки имконият медиҳад то масъалаҳои мушаххаси истехсолот ва соҳаҳои дигари фаъолияти инсон ҳал карда шаванд. Ҳукуқ ба ихтироъ аз ҷониби давлат ҳифз карда, бо патент ва ё нахустпант барои ихтироъ тасдиқ карда мешавад. Патент барои ихтироъ баъд аз гузаронидани санчиши моҳияти ариза дода шуда, аз санаи пешниҳоди ариза ба Идораи патентӣ дар давоми бист сол амал мекунад. Нахустпант барои ихтироъ баъд аз гузаронидани санчиши пешакии ариза барои нахустпант дода мешавад ва аз санаи пешниҳоди ариза ба Идораи патентӣ дар давоми даҳ сол амал мекунад. Ҳучҷати муҳофизатӣ аввалият, муаллифӣ ва ҳукуқи истисноии истифодабарии ихтироъро тасдиқ мекунад.

Мувофиқи моддаи 5 Қонуни ҶТ «Дар бораи намунаҳои саноатӣ» ба сифати намунаи саноатӣ тарҳи бадеиу конструктории маҳсулот, ки намуди зоҳирӣ онро муайян менамояд, ҳифз карда мешавад. Зимнан дар зери мағҳуми маҳсулот ашёҳои (предметҳои) истехсолоти саноатӣ ва косибӣ дар назар дошта мешаванд.

Агар намунаи саноатӣ нав ва аслӣ бошад, ба он ҳифзи ҳукуқӣ дода мешавад.

Намунаи саноатӣ ҳамон вақт нав ҳисобида мешавад, агар маҷмӯи аломатҳои асосии дар тасвирҳои маҳсулот ифодаёфта ва дар номгӯйи аломатҳои асосии намунаи саноатӣ овардашуда аз маълумоте, ки то санаи аввалияти намунаи саноатӣ дар ҷаҳон дастраси умум гардидаанд, маълум набошад. Ҳангоми муқаррар қардани навии намунаи саноатӣ ҳамаи намунаҳои саноатии дар Ҷумҳурии Тоҷикистон патентноккардашуда, ҳамчунин аризаҳо ба намунаҳои саноатие, ки барои гирифтани патенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби шаҳсони дигар пешниҳод гардидаанд (ғайр аз аризаҳои бозхондашуда), ба ҳисоб гирифта мешаванд, ба шарте ки аввалияти онҳо пештар бошад.

Намунаи саноатӣ ҳамон вақт оригиналӣ хисоб карда мешавад, агар алломатҳои асосии он ҷиҳатҳои эҷодкоронаи ҳусусиятҳои завқии (эстетикии) маҳсулотро муайян намоянд. Алломатҳое, ки ҳусусиятҳои эстетикӣ ва (ё) эргономии намуди зоҳирӣ маҳсулот, тарҳу шакли он, нақшу нигор ва таносуби рангҳоро муайян мекунанд, ба алломатҳои асосии намунаи саноатӣ дохил мешаванд.

Тарҳҳои зерин намунаҳои саноатии патентпазир хисоб карда намешаванд ва ба сифати предмети чинояти мазкур баромад карда наметавонанд:

- тарҳҳое ки танҳо аз таъйиноти техникии маҳсул бармеоянд;
- тарҳи объектҳои меъморӣ (ғайр аз шаклҳои хурди меъморӣ), иншооти саноатӣ, гидротехникӣ ва иншооти дигари сабит;
- маҳсулоти чопӣ дар навъи ҳудаш;
- тарҳи объектҳои шаклашон ноустувори аз моддаҳои моеъ, газмонанд, пошхӯранда ва амсоли онҳо соҳташуда;
- тарҳи маҳсулоте ки хилофи манфиатҳои ҷамъиятӣ, принсипҳои инсондӯстӣ ва аҳлоқ мебошад.

Модели муфид гуфта объекти моликияти зеҳниро меноманд (ҳалли техникӣ), ки ба таҷхизот ё қисми он тааллук дорад.

Тарафи объективии чиноят дар содир гардидани яке аз ҳаркатҳои зерин ифода ифода мегардад:

- а) истифодаи ғайриқонунии ихтироот;
- б) истифодаи ғайриқонунии намунаҳои саноатӣ;
- в) истифодаи ғайриқонунии моделҳои муфид;
- г) бидуни розигии муаллиф ё барномадеҳ фош намудани моҳияти ихтироот, то интишори расмии маълумот дар бораи он;
- д) бидуни розигии муаллиф ё барномадеҳ фош намудани моҳияти намунаҳои саноатӣ то интишори расмии маълумот дар бораи он;
- е) бидуни розигии муаллиф ё барномадеҳ фош намудани моҳияти модели муфид то интишори расмии маълумот дар бораи он;
- ж) азхудкунии ҳукуки муаллифӣ;
- з) ба ҳаммуаллифӣ маҷбур кардан.

Ғайриқонунӣ истифода намудани ихтироот, намунаҳои саноатӣ ё моделҳои муфид бе иҷозати дорандай патент ё нахустпатент истифода намудани онҳо мебошад. Дорандай патент шахси воқеӣ ё ҳукукие мебошад, ки ба номи ӯ ҳуҷҷати муҳофизатӣ дода шудааст.

Бояд қайд намуд, ки ҳар шахсе, ки дорандай патент нест, ба истифодаи ихтирои бо ҳуҷҷати муҳофизатӣ ҳифзшуда танҳо бо иҷозати дорандай патент, дар асоси шартнома оид ба додани иҷозатнома (литсензия) ҳукуқ дорад. Мувофиқи чунин шартнома

дорандай патент (иҷозатномадеҳ) уҳдадор мешавад, ки хукукро ба-рои истифодаи ихтирои ҳифзшуда дар ҳачми дар шартнома пешбинишуда ба шахси дигар (иҷозатномагир), ки ў уҳдадории иҷро намудани ҳамаи амалҳои дар шартнома пешбинишударо ба зиммаи худ мегирад, дихад. Шартномаи оид ба додани иҷозатнома бояд ҳатман дар Идораи патентӣ ба қайд гирифта шавад. Бе чунин бақайдгирӣ шартнома беътибор дониста мешавад.

Бидуни розигии муаллиф ё барномадеҳ фош намудани мохи-яти ихтирооот, намуани саноатӣ ё модели муфид то интишори расмии маълумот дар бораи онҳо ин ошкорсозии онҳо бо ҳарроҳ, тарзу восита (дар баромадҳо, дар ВАО ва гайра) мебошад.

Таҳти мағҳуми азхудкунии хукуқи муаллифиӣ ба номи худ ин-тишор кардан асанҳои шахси дигар бе нишон додани иқтибосҳои даҳлдор ба муаллифи асан мебошад.

Ба ҳаммуаллифиӣ маҷбур кардан маънои бо ҳарроҳ (зӯроварӣ, таҳдиди истифодаи зӯроварӣ ва гайра) маҷбур кардан муаллиф оид ба ҳамроҳ кардан номи ў ё шахси дигар ба ҳаммуаллифиро дар назар дорад.

Таркиби чиноят моддӣ мебошад. Чиноят аз лаҳзai ба миқдори қалон зарар расонидан хотимаёфтa дониста мешавад.

Мувофиқи эзоҳ ба моддаи 156 КҶ ҶТ таҳти мағҳуми зарар ба миқдори қалон чунин зараре хисобида мешавад, ки он аз андозаи нишондиҳанда барои хисобҳо пранҷсад маротиба зиёд бошад.

Тарафи субъективии чиноят дар намуди қасди бевосита тав-сиф мёбад. Гунахгор вайрон намудани хукуқҳо ба ихтироот, наму-наҳои саноатӣ ва моделҳои муфидро дарк менамояд. Дар баробари ин, расонидани зарари қалонро дар натиҷаи амали худ пешбинӣ менамояд ва амали шудани меҳоҳад.

Субъекти чиноят шахси мукаллафи ба синни 16 – солагӣ раси-да мебошад.

Дар қисми 2 моддаи 156¹ КҶ ҶТ барои истифодаи гайрикону-нии ихтироот, намунаҳои саноатӣ ё моделҳои муфид, бидуни ро-зигии муаллиф ё фарномадеҳ фош намудани моҳияти ихтирооот, намуани саноатӣ ё модели муфид то интишори расмии маълумот дар бораи онҳо, азхудкунии муаллифиӣ ё ба ҳаммуалифиӣ маҷбур кардан, ки аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ содир шудааст, ҷавобгарии чиноятӣ муқаррар карда шудааст.

Мувофиқан ба моддаи 18 КҶ ҶТ қисми 1 моддаи 156¹ КҶ ҶТ чинояти ба категорияи чиноятҳои дараҷаи начандон вазнин, қисми 2 моддаи 156¹ КҶ ҶТ бошад, ба категорияи чиноятҳои дараҷаи миёна доҳил мешаванд.

БОБИ XXIX **ЧИНОЯТХО БА МУҚОБИЛИ ОИЛА ВА НОБОЛИГОН**

- § 1. Тавсифи умумии чиноятхо ба муқобили оила ва ноболигон**
- § 2. Чиноятхо ба муқобили оила**
- § 3. Чиноятхо ба муқобили ноболигон**

§ 1. Тавсифи умумии чиноятхо ба муқобили оила ва ноболигон

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон оила ва ноболигон зери ғамҳории маҳсуси давлату Ҳукумат қарор доранд. Ин ғамхорӣ дар аксар Паёмҳо ва суханрониҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллиат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон инъикос мегардад. Аз ҷумла, дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 январи соли 2015 зикр намуда буд, ки:

– «Ҳукумат ғамхориро нисбат ба наврасону ҷавонон минбаъд низ идома бахшида, ба ин нерӯйи тавонони кишвар, ки марзу буми Тоҷикистонро ҳимоя мекунад, кишварро ободу зебо мегардонад ва номи ватани аҷододиро боз ҳам баланд мебардорад, ҳамеша такя менамояд;

– пош ҳӯрдани оилаҳои ҷавон, ки шумораи онҳо сол ба сол зиёд мегардад, ташвишовар мебошад. Мувофиқи маълумоти оморӣ соли 2014 аз 95500 ақди никоҳи ба қайд гирифташуда 9 ҳазори он бекор шудааст, ки нисбат ба соли 2013-ум 9,5 фоиз зиёд аст. Сабаби ин ҳолат, пеш аз ҳама, омода набудани ҷавонон ба зиндагии мустақилона мебошад;

– дар миёни ҷавонон ҳолати никоҳи хешовандони наздик низ зиёд шуда, боиси таваллуди кӯдакони маъюб гардида истодааст. Имрӯз дар қаламрави кишвар қариб 13 ҳазор нафар кӯдакону наврасони маъюби то 18 - сола аз ҷониби давлат нигоҳубин карда мешаванд. Бештари ин кӯдакон маъюби модарзод буда, аз никоҳи хешовандӣ, инчунин аз волидайни гирифттори нашъамандӣ ба дунё омадаанд;

– сабаби дигари пош хўрдани оилаҳо дар он аст, ки бисёре аз падару модарон фарзандонро бе муоинаи пешакии тиббӣ хонадор карда, вазъи саломатии онҳоро ба эътибор намегиранд.

– вазоратҳои тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ, адлия, кумитаҳои кор бо занон ва оила, оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашнӯ маросимҳои миллӣ вазифадор карда мешаванд, ки масъалаи муоинаи ҳатмии пешакии тиббии издивоҷкунандагон ва пешгири намудани никоҳи байни ҳешовандони наздиқро якҷо бо мардум ва ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳаматарафа омӯхта, ба Ҳукумат таклиф пешниҳод намоянд. Ин масъала барои ҳушбахтии оилаҳои ҷавон бисёр муҳим аст;

– мо ҳама - падару модарон, бародарону ҳоҳарон ва дӯстон оилаҳои ҷавонро доимо дуои нек меқунем, ки саломат бошанд, ҳушбахт шаванд, умри дарозу бобаракат бинанд, соҳиби фарзанд ва набераву аберга гарданд;

– масъалаҳои маърифати оиладорӣ, баланд бардоштани масъулияти падару модарон дар таълиму тарбияи фарзанд, омода кардани фарзандон ба ҳаёти мустақилона ва пойдории оила аз ҷумлаи проблемаҳое мебошанд, ки диққати доимии тамоми макомоти давлатӣ, муассисаҳои таҳсилотӣ ва кулли аъзои ҷомеаро тақозо меқунад;

– мувофиқи мақсад аст, ки дар синфҳои болоии мактабҳои таҳсилоти умумӣ курсҳои маҳсуси таълими маърифат ва одоби оиладорӣ ба роҳ монда шавад».

Ҳамчунин, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми зикргардида ёдоварӣ намуд, ки «ҷомеаи солим аз оилаи солим ва насли солим ташаккул меёбад» ва вобаста ба ин, пешниҳод намуд, ки соли 2015 дар кишвар “Соли оила” эълон карда шавад.

Эъломияни умуми ҳуқуқи башар (қисми 3 моддаи 16) ва Паймони байналмилалӣ доир ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ (қисми 1 моддаи 23)¹²⁹ яке аз ҳолатҳои муҳимро муқаррар намудааст, ки тибқи он оила рукни табиӣ ва асосии ҷамъият буда, ба ҳимояи ҷамъият ва давлат ҳақ дорад. Ҳамчунин, қисми 1 моддаи 24 Паймони байналмилалӣ доир ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ мустаҳкам намудааст, ки ҳар як қӯдак, бидуни ягон навъ табъиз аз рӯйи аломати нажодӣ, ранги пӯст, ҷинс, забон, дин, асли миллӣ ё иҷтимоӣ, вазъи молӣ ё таваллуд ба чунин тадбирҳои ҳимоя ҳақ до-

¹²⁹ Права человека: сб. универс. и регион. междунар. документов. М., 1990. С. 31, 55.

рад, ки ба ў ҳамчун кўдаки хурдсол аз тарафи оилаи вай, чамъият ва давлат заруранд.

Конвенсияи СММ «Оид ба ҳуқуқи кўдак» ҳолатҳоеро мукаррар менамояд, ки тибқи он ба ҳар як кўдак (аз таваллуд то синни 18 солагӣ) тибқи қонунгузорӣ ва дигар воситаҳо шароити озоду арзандай иҷтимоӣ ҷиҳати мұттадил инкишофёбии ҷисмонӣ, зехнӣ, ахлоқӣ, рӯҳии ў, фароҳам оварда шавад.

Қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон оила ва ноболигонро ҳамчун муносибатҳои муҳими ҷамъиятӣ аз таҷовузҳои ҷиноятӣ ҳифз менамояд. Дар натиҷаи содир гардидани ҷиноятҳо ба муқобили оила ва ноболигон, тартибу низоми муносибатҳои оилавӣ, никоҳӣ, фарзандхондӣ, мансубияти ҳуни қўдаки навзод, сирри шаҳсию оилавӣ, тартиби дурусти тарбияи насли наврас, саломатии қўдаки хурдсол, инкишофёбии мұттадили ноболигон зарар мебинанд ё зери ҳавфи ин зарар қарор мегиранд.

Ҕиноятҳо ба муқобили оила ва ноболигон он кирдорҳои ба ҷамъият ҳавфноке эътироф карда мешаванд, ки ба муносибатҳои мұттадили оилавӣ ва ташаккули дурусти ахлоқию маънавии хурдсолон ва ноболигон зарар мерасонанд ё таҳди迪 расонидани ҷунин зарарро ба миён меоранд. Аз ин ҷиҳат, пешгирий ва ошкор кардани ин қабил ҷиноятҳо барои барқароркунии оилаҳои солим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат мекунанд.

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон оиларо ҳамчун ҷузъ ва асоси ҷомеа эътироф намуда, онро зери ҳимояи давлат қарор додааст. Дар моддаи 33 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст: «Давлат оиларо ҳамчун асоси ҷамъият ҳимоя мекунад. Ҳар кас ҳуқуқи ташкили оила дорад».

КЧ ҔТ дар боби 20 моддаҳои 165 то 178 муносибатҳои муҳими ҷамъиятиро ҳифз намудааст, ки дар вақти содир гардидани онҳо ба манфитҳои оилавӣ ва рушду инкишофи руҳиву ҷисмонии ноболигон зарар мерасонанд ё таҳди迪 расонидани ин зарарро ба миён меоранд. КЧ ҔТ ба воситаи ин моддаҳо манфиатҳои мазқурро ҳамаҷониба ҳифз мекунад ва ба ин восита вазифаи тарбиявиро дар ҷомеа ба роҳ мемонад, ки албатта яке аз самтҳои муҳими сиёсӣ ва вазифаи аввалиндарачаи давлат ба шумор меравад.

Барои дуруст муайян кардани табииати ҳуқуқии ҷиноятии ҷиноятҳо ба муқобили оила ва ноболигон, ҳатман бояд аломатҳои объективӣ ва субъективии таркиби онҳо муайян карда шаванд. Аломатҳои объективӣ: объекти ҷиноятҳо ба муқобили оила ва ноболигон; тарафи объективии ҷиноятҳо ба муқобили оила ва ноболигон. Аломатҳои субъективӣ: тарафи субъективии ҷиноятҳо ба

муқобили оила ва ноболиғон; субъекти чиноятхो ба муқобили оила ва ноболиғон.

Объекти чиноят – ин муносибатҳои мухими чамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшаванде, ки дар вакти содир намудани кирдори (ҳаракат ё бехаракатии) барои чамъият хавфнок ба онҳо зарар расонида мешавад ё таҳдииди расонидани чунин зарарро ба вучуд меоранд¹³⁰.

Аҳаммиятии объекти чиноят пеш аз ҳама дар он зоҳир мегардад, ки вай яке аз унсурҳои таркиби чиноят ва ҳамчунин асоси ҷавобгарии чиноятӣ ба ҳисоб меравад. Ин мазмуни онро дорад, ки барои шаҳсрӯ мувофиқи моддаи мушаҳҳаси Қисми маҳсуси КҶ ҶТ ба ҷавобгарӣ қашидан, бояд муқаррар кард, ки ба қадом объект чиноят равона карда шуда буд, ба қадом объект шаҳси мушаҳҳас бо ҳаракатҳои (бехаракатии) худ ҳоҳиши зарар расониданро дошт ва ҳусусан, ба қадом объект ин зарар расонида шуд ё таҳдииди расонидани чунин зарар ба миён меомад.

Қисми маҳсуси КҶ ҶТ ба фасл, боб ва моддаҳо чудо карда шудааст. Ҳамин тавр, чунин намудҳои объекти чиноятхо Қисми маҳсуси КҶ ҶТ-ро ба танзим медароранд:

1. Объекти умумӣ;
2. Объекти гурӯҳӣ (хелиӣ);
3. Объекти намудӣ;
4. Объекти бевосита.

Объекти умумии чиноят – ин маҷмӯи муносибатҳои чамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшаванде, ки дар вакти содир шудани чиноят ба онҳо (шаҳсият, чамъият ва давлат) зарар расонида мешавад ё таҳдииди расонидани чунин зарарро ба вучуд меоранд. Объекти умумӣ ба Қисми маҳсуси КҶ ҶТ-ро ишора мекунад ва ба рои ҳамаи чиноятҳо ягона мебошад.

Объекти гурӯҳии (хелии) чиноят – ин гурӯҳи муносибатҳои чамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшаванди бо ҳам монанд ва бо ҳам алоқаманд, ки аз рӯйи табииати ҳуқуқии худ гурӯҳӣ якхеларо ташкил медиҳанд. Аз рӯйи нишонаи объекти гурӯҳӣ Қисми маҳсуси КҶ ҶТ аз нуҳ фасл (аз фасли VII то фасли XV) иборат мебошад. Гурӯҳӣ якхелаи ба ҳам монанди муносибатҳои чамъиятий аз рӯйи субъект ва предмети муносибат ва ё моҳиятан чудо карда мешаванд. Мисол, ба шаҳсият (фасли VII КҶ ҶТ) – ҳаёт ва саломатии

¹³⁰ Уголовное право России. Общая часть / отв. ред. Б.В. Здравомыслов. М.: Юристъ, 1996. С. 107.; Российское уголовное право. Часть общая. Том 1 / Под. ред. проф. А.И. Рарога. М.: Профобразование, 2001. С. 103.; Агаев Г.А., Сафин Ф.Ю. Уголовное право: учебно-методическое пособие. СПб, 2006. С.11.

шахс, обрӯю эътибори шахс, озодии чинсӣ ва дахлнопазирии чинсии шахс, хукуқ ва озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд, манфиатҳои оилавии шахс ва манфиатҳои ноболигон мансуб мебошанд. Ҳамаи ин чиноятаҳо дар асл ба шахсият равона карда шудаанд. Бинобар ин, **объекти гурӯҳии** ҳамаи чиноятаҳо ба муқобили саломатӣ – муносабати ҷамъиятии бо қонуни чинояти хифзшавандае, ки амнияти **шахсиятро** таъмин мекунанд, ташкил медиҳад.

Объекти намудии чиноят – ин қисми объекти гурӯҳии чиноят ба ҳисоб рафта, гурӯҳи муайяни як намуд чиноятаҳоро ҷамъ меоварад¹³¹. Ҳамин тавр, объекти намудии чиноят гурӯҳи чиноятаҳои як намудро¹³² дар ҳуд ҷамъ менамояд, ки ҳар яки онҳо дар вакти содир намудани чиноят ба сифати объекти бевосита баромад менамоянд. Вобаста ба ин, аз рӯйи объекти намудии чиноят, фаслҳои Қисми маҳсуси КҶ ҶТ ба бобҳо чудо карда мешаванд.

Вобаста ба объекти намудии чиноят, фасли VII (чиноятаҳо ба муқобили шахсият) Қисми маҳсуси КҶ ҶТ аз рӯйи объекти намудӣ ба 5 гурӯҳ чудо карда мешавад:

6) Боби 16 – чиноятаҳо ба муқобили ҳаёт ва саломатӣ. Моддаҳои 104 то 129 КҶ ҶТ-ро дар бар мегирад. Объекти намудии ин чиноятаҳо – муносабатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории чинояти хифзшавандае, ки амнияти ҳаёт ва саломатии шахсро таъмин мекунад, ташкил медиҳад;

7) Боби 17 – чиноятаҳо ба муқобили озодӣ, обрӯ ва эътибори шахсият. Моддаҳои 130 то 137 КҶ ҶТ-ро дар бар мегирад. Объекти намудии ин чиноятаҳо – муносабатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории чинояти хифзшавандае, ки озодӣ, обрӯ ва эътибори шахсро таъмин мекунанд, ташкил медиҳад;

8) Боби 18 – чиноятаҳо ба муқобили озодии чинсӣ ва дахлнопазирии чинсӣ. Моддаҳои 138 то 142 КҶ ҶТ-ро дар бар мегирад. Объекти намудии ин чиноятаҳо – муносабатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории чинояти хифзшавандае, ки озодии чинсӣ ва дахлнопазирии чинсии шахсро таъмин мекунанд, ташкил медиҳад;

9) Боби 19 – чиноятаҳо ба муқобили ҳукуқ ва озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд. Моддаҳои 143 то 164 КҶ ҶТ-ро дар бар мегирад. Объекти намудии ин чиноятаҳо – муносабатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории чинояти хифзшавандае, ки ҳукуқ ва

¹³¹ Российское уголовное право. Часть общая. Том 1 / Под. ред. проф. А.И. Рапога. М.а: Профобразование, 2001. С. 109.

¹³² Ғаффорӣ Н.А. Ҳусейнзода С.Ҳ. Ҳукуқи чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Қисми умумӣ): мағфумҳо дар нақшаҳо. Душанбе, 2016. С. 34.

озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрвандро таъмин мекунанд, ташкил медиҳад;

10) Боби 20 – чиноятҳо ба муқобили оила ва ноболигон. Моддаҳои 165 то 178 КҶ ҶТ-ро дар бар мегирад. Объекти намудии ин чиноятҳо – муносибатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшавандае, ки манфиатҳои оила ва ноболигонро таъмин мекунанд, ташкил медиҳад.

Бо баробари муайян кардани объекти намудии чиноят, зарур аст, ки аз доҳили гурӯҳи муносибатҳои ҷамъиятии бо ҳам монанд ва бо ҳам алоқаманд ҷудо намудани гурӯҳе, ки чинояти намуди конкретӣ доим зарар расонад ё таҳди迪 реалии расонидани ҷунин зарарро ба вучуд орад. Ҳамин тавр, қонунгузор дар боби 20 КҶ ҶТ чиноятҳо ба муқобили оила ва чиноятҳо ба муқобили ноболигонро муттаҳид соҳтааст.

Ҳамин тавр, объекти намудии чиноятҳо ба муқобили оила ва ноболигон – муносибатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшавандае, ки дар вақти содир намудани чиноят ба тартибу ниҳоми муносибатҳои оилавӣ ва никоҳие, ки аз тарафи давлат муқаррар шудаанд, инчунин инкишофи ҷисмонию рӯҳӣ ва тарбиявию ахлоқии ноболигон зарар расонида мешавад ё таҳди迪 расонидани ҷунин зарарро ба миён меоранд, эътироф мешавад.

Объекти бевоситаи чиноят – ин муносибати мушаххаси ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшавандае мебошад, ки ба он кирдори (ҳаракат ё бехаракати) чиноятӣ равона шуда зарар мерасонад ё таҳди迪 расонидани ҷунин зарарро ба вучуд меорад. Аз рӯйи нишонаи объекти бевосита бобҳои Қисми маҳсуси КҶ ҶТ ба моддаҳо ҷудо карда мешаванд. Мисол, аз рӯйи нишонаи объекти бевоситаи чиноят, чиноятҳо ба муқобили оила ва ноболигон (боби 20 КҶ ҶТ) ба ду зергурӯҳ ҷудо карда мешаванд:

1. Чиноятҳо ба муқобили оила:

- Дузнагӣ ё серзанагӣ – моддаи 170 КҶ ҶТ;
- Иваз намудани тифл – моддаи 171 КҶ ҶТ;
- Писархондии (духтархондии) гайриқонунӣ – моддаи 172 КҶ ҶТ;
- Ифшои сирри писархондӣ (духтархондӣ) – моддаи 173 КҶ ҶТ;
- Суистифода аз ҳукуқи васӣ ё парастор – моддаи 176 КҶ ҶТ;
- Бадқасдана саркашӣ намудани падару модар аз таъминоти фарзандон – моддаи 177 КҶ ҶТ;

- Бадқасдана саркашӣ намудани фарзандон аз таъминоти падару модари гайри қобили меҳнат – моддаи 178 КҶ ҶТ;

2. Ҷиноятхӯ ба муқобили ноболигон:

- Ҷалби ноболигон ба содир намудани чиноят моддаи 165 КҶ ҶТ;

- Ҷалби шахси ноболиг ба содир намудани кирдорҳои зиддичамъиятӣ – моддаи 166 КҶ ҶТ;

- Савдои кӯдакон – моддаи 167 КҶ ҶТ;

- Ба шавҳар додани духтари ба синни никоҳ нарасида – моддаи 168 КҶ ҶТ;

- Бастани ақди никоҳ дар ҳаққи шахсе, ки ба синни никоҳӣ нарасидааст – моддаи 169 КҶ ҶТ;

- Ичро накарданни уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи ноболиг – моддаи 174 КҶ ҶТ;

- Ичрои номатлуби уҳдадорӣ оид ба таъмини бехатарии ҳаёт ва саломатии кӯдак – моддаи 175 КҶ ҶТ.

Объекти бевоситай чиноят аз рӯйи се намуд ифода карда мешавад:

1. Объекти бевоситай асосӣ;
2. Объекти бевоситай иловагӣ;
3. Объекти бевоситай факултативӣ.

Объекти бевоситай асосӣ – бо объекти гурӯҳӣ, намудӣ дар як сатҳ қарор дорад. Аз рӯйи нишонаҳои объекти бевоситай асосӣ меъёрҳои чиноятӣ ба ин ё он боби Қисми маҳсуси КҶ ҶТ тааллук дорад. Вобаста ба ин, мисол, савдои кӯдакон ба чиноятҳои муқобили ноболигон доҳил мешавад, на ба чиноятҳои муқобили озодӣ, обрӯ ва эътибори шахс. Объекти бевоситай асосӣ муносибати чамъиятиро тасниф мекунад, ки маҳз пеш аз ҳама барои ҳифзи он меъёри хукуқии чиноятӣ қабул карда шудааст.

Объекти бевоситай иловагӣ. Ба сифати объекти бевоситай иловагӣ муносибатҳои чамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшавандае, ки дар вақти содир намудани чиноят бо баробари зарар расонидан ба объекти бевоситай асосӣ, ба он низ зарар ё таҳдиди расонидани чунин зарар ба вучуд меояд. Объекти бевоситай иловагӣ ҳамеша дар меъёрҳои мушаххаси Қисми маҳсуси КҶ ҶТ, ки ҷавобгариро барои чиноятҳои дуобъекта ё бисёробъекта мукаррар мекунад, нишон дода мешавад. Мисол, агар савдои кӯдакон боиси марғи ҷабрдидаи савдои кӯдакон (банди «а», қисми З моддаи 167 КҶ ҶТ) гардида бошад, дар ин ҷо объекти бевоситай асосӣ – ин-кишофи мӯътадили ҷисмониву рӯҳии ноболигон, объекти бевоситай иловагӣ бошад, - ҳаёти шахси ноболиг баромад мекунад. Объекти

екти бевоситай иловагай дар чунин таркибхой чиноятхо ҳатмай ба хисоб рафта, мавчудияти он хусусият ва дараҷаи ба ҷамъият ҳавфноки кирдорро баландтар мекунад ва бояд дар назар дошт, ки объекти бевоситай иловагай бо объекти гурӯҳӣ дар як сатҳ қарор надорад.

Ҳамин тавр, чунин чиноятхо ба муқобили оила ва ноболигон объекти бевоситай асосӣ ва объекти бевоситай иловагиро доро мебошанд:

1. Қисми 3 моддаи 165 КҶ ҶТ: объекти бевоситай асосии чиноят – инкишофи мұтадили ахлоқи ноболигон; объекти бевоситай иловагии ин чиноят – амнияти ҳаёт ва саломатии ноболигон;

2. Банди «в», қисми 3 моддаи 166 КҶ ҶТ: объекти бевоситай асосии чиноят – инкишофи мұтадили ахлоқии ноболигон; объекти бевоситай иловагии ин чиноят – амнияти ҳаёт ва саломатии ноболигон;

3. Банди «г», қисми 2 моддаи 167 КҶ ҶТ: объекти бевоситай асосии чиноят – инкишофи мұтадили ғылыми-зерттеулықи ноболигон; объекти бевоситай иловагии ин чиноят – амнияти ҳаёт ва саломатии ноболигон;

4. Банди «д», қисми 2 моддаи 167 КҶ ҶТ: объекти бевоситай асосии чиноят – инкишофи мұтадили ғылыми-зерттеулықи ноболигон; объекти бевоситай иловагии ин чиноят – ҳокимияти давлатӣ ва манғиатҳои хизмати давлатӣ;

5. Банди «а», қисми 3 моддаи 167 КҶ ҶТ: объекти бевоситай асосӣ – инкишофи мұтадили ғылыми-зерттеулықи рұхии ноболигон; объекти бевоситай иловагии ин чиноят – ҳаёти шахси ноболиг ё аз рүйи оқибати дигари бавуқӯомада;

6. Қисми 2 моддаи 173 КҶ ҶТ: объекти бевоситай асосӣ – манғиатҳои оила; объекти бевоситай иловагии ин чиноят – вобаста ба дигар оқибати вазнине, ки ба вуқӯ мөоянд;

7. Қисми 1 ва банди «а» қисми 2 моддаи 175 КҶ ҶТ: объекти бевоситай асосӣ – инкишофи мұтадили ғылыми-зерттеулықи ноболигон; объекти бевоситай иловагии ин чиноят – саломатии ноболигон (кӯдак);

8. Банди «б» қисми 2 моддаи 175 КҶ ҶТ: объекти бевоситай асосӣ – инкишофи мұтадили ғылыми-зерттеулықи ноболигон; объекти бевоситай иловагии ин чиноят – ҳаёти ноболигон (кӯдак).

Объекти бевоситай факултативӣ – ин муносибатҳои ҷамъияти мушаххасе, ки дар вақти содир намудани чинояти мушаххас ба ўзаррасонида мешавад. Вале, дар соҳтори ин таркиби чиноят (объекти бевосита) ин объект (объекти бевоситай факултативии

чиноят) пешбинй карда нашудааст. Мисол, муносибати бераҳмона нисбат ба ноболиг вобаста ба ичро накардани уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи ноболиг ба он оварада расониданаш мумкин аст, ки ҷабрдидаи ноболиг худкушӣ кунад. Моддаи 174 КҶ ҶТ ҷавобгарии чиноятиро танҳо барои ичро накардан ё иҷрои номатлуби уҳдадориҳо оид ба таълиму тарбияи ноболиг аз ҷониби падару мадар ё шахси дигар, ки ин уҳдадорӣ ба зиммаш қонунан гузошта шудааст, инчунин аз ҷониби омӯзгор ё дигар корманди муассисаи таълими ё тарбиявӣ, агар ин кирдор бо муносибати бераҳмона нисбат бо ноболиг алоқаманд бошад, муқаррар менамояд, на ба рои бевосита расонидани зарар ба дигар объекtro. Дар ин ҷо, ҳаёт ҳамчун объекти чиноят дар худкушӣ ҳамчун объекти бевоситаи факултативӣ баромад менамояд. Дар вақти зарар расонидан ба ин объект, баҳои алоҳидаи ҳуқуқӣ доданро талаб менамояд. Ин маъни онро дорад, ки бояд КҶ ҶТ-ро аз назар гузаронид ва оё дар он ягон меъёри маҳсусе ҷой дорад, ки ин муносибати ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшаванда (ба худкушӣ расонидан) объекти бевоситаи асосӣ бошад. Дар ҳолати ичро накардан уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи ноболиг, ки натиҷа ба худкушӣ оварда мепрасонад, дар КҶ ҶТ меъёри маҳсус ҷой дорад, ки моддаи 109 – ба худкушӣ расонидан мебошад. Чунин ҳолат маҷмӯи чиноят – ичро накардан уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи ноболиг ва ба худкушӣ расонидан, эътироф мешавад.

Профессор А.И. Рарог оид ба объекти бевоситаи факултативии чиноят чунин зикр менамояд, ки объекти бевоситаи факултативӣ ба конструксияи (соҳти) таркиби чиноят дохил намешавад. Вале, ин маъни инро надорад, ки объекти бевоситаи факултативӣ ягон хел аҳаммияти ҳуқуқии чиноятӣ надорад. Расонидани зарар ба объекти бевоситаи факултативии чиноят аз дараҷаи баланди ба ҷамъият ҳавфнокии кирдори содиршуда шаҳодат медиҳад ва бояд ҳангоми фардиқунонии ҷазо ба эътибор гирифта шавад¹³³.

Тарафи объективии чиноят дорои он нишонаҳое мебошад, ки ҳолати берунии кирдори (ҳаракат ё бехаракати) ба ҷамъият ҳавфноки шаҳсро тавсиф менамоянд. Ба онҳо дохил мешаванд:

- Кирдори барои ҷамъият ҳавфнок (дар шакли ҳаракат ва бехаракатӣ);
- Оқибати барои ҷамъият ҳавфнок (оқибати чиноят);

¹³³ Российское уголовное право. Часть общая. Том 1 / Под. ред. проф. А.И. Рарога. М.: Профобразование, 2001. С. 113.

- Робитаи сабабии байни кирдори барои чамъият хавфнок ва оқибати барои чамъият хавфноқ;

- Тарзи содир намудани чиноят, олоту воситай содир намудани чиноят, чойи содир намудани чиноят, вақти содир намудани чиноят, шароити (вазъияти) содир намудани чиноят.

Кирдори (харакат ё беҳаракат) барои чамъият хавфнок яке аз нишонаҳои асосии тарафи объективӣ ба ҳисоб меравад, ки бе он умуман ҳуди чиноят мавҷуд буданаш номумкин аст.

Аз ҷиҳати ҷисмонӣ, кирдор ин ҳаракати фаъолонаи шахс ба ҳисоб меравад. Кирдор доимо аз ҳаракатҳои (беҳаракатии) гуногуни ҷисми инсон бар меояд.

КЧ ҶТ ду шакли кирдори барои чамъият хавфнокро муайян намудааст:

1. Шакли фаъол – ҳаракат;
2. Шакли гайрифаъол – беҳаракатӣ.

Аксарияти чиноятҳо, аз ҷумла чиноятҳо ба муқобили оила ва ноболигон дар шакли ҳаракат содир карда мешаванд. Як гурӯҳи чиноятҳое ҳастанд, ки ҳам дар шакли ҳаракат ва ҳам дар шакли беҳаракатӣ содир карда мешаванд ва баъзе гурӯҳи чиноятҳое ҳастанд, ки танҳо дар шакли беҳаракатӣ содир карда мешаванд.

Чунин чиноятҳо ба муқобили оила ва ноболигон дар шакли танҳо ҳаракат содир карда мешаванд:

1. Ҷалби ноболигон ба содир намудани чиноят – моддаи 165 КЧ ҶТ;

2. Ҷалби шахси ноболиг ба содир намудани кирдорҳои зиддиҷамъияти – моддаи 166 КЧ ҶТ;

3. Савдои қӯдакон – моддаи 167 КЧ ҶТ;

4. Ба шавҳар додани духтари ба синни никоҳ нарасида – моддаи 168 КЧ ҶТ;

5. Бастани ақди никоҳ дар ҳаққи шахсе, ки ба синни никоҳӣ нарасидааст – моддаи 169 КЧ ҶТ;

6. Дузанагӣ ё серзанагӣ – моддаи 170 КЧ ҶТ;

7. Иваз намудани тифл – моддаи 171 КЧ ҶТ;

8. Писархондии (духтархондии) гайриқонунӣ – моддаи 172 КЧ ҶТ;

9. Ифшои сирри писархондӣ (духтархондӣ) – моддаи 173 КЧ ҶТ.

Беҳаракатӣ – ин шакли гайрифаъоли рафтори шахсро инъикос мекунад. Мохияти ҳукуқии чиноятни беҳаракатӣ ҳамчун кирдори барои чамъият хавфнок дар он ҳолат эътироф карда мешавад, ки агар он ҷунин нишонаҳоро доро бошад:

1. Бояд муайян карда шавад, ки ба чӣ беҳаракатӣ равона карда шуд ва қадом кирдорҳои мушаххасро бояд ба амал мебаровард;

2. Ҳатман муайян карда шавад, ки қадом кирдори мушаххас содир нашудааст, ҳол он ки онро бояд ба амал барорад;

3. Муайян карда шавад, ки шароити ба амал баровардани кирдори мушаххас буд ё не? ва омӯҳта шавад.

Рафтори гайрифаъоли шахс, ҳамчунин кирдори ҷиноятӣ эътироф карда намешавад, агар он дар ҳолати рафъоназизи қувваи (зӯрии) табиӣ ба вуқӯъ омадани оғати табиии табиат, ҳайвонот, беморӣ), ки шахс ҷисман (табиатан) ба он омода нест. Қувваи муқовиматназиз барои он ҷавобгарии ҷиноятиро истисно мекунад, ки шахс барои иҷрои уҳдадориҳои бар дӯши ў гузашташуда муқовимат карда наметавонад. Мисол, кирдори фарзанд барои бештар аз се моҳ саркашӣ намудан аз иҷрои қарори суд оид ба пардохти маблағ ҷиҳати таъминоти падару модари гайри қобили меҳнат ё эҳтиёҷмандӣ ёрии моддӣ ҷиноят эътироф карда намешавад (бо моддаи 178 КҶ ҶТ), дар ҳолате, ки агар худи фарзанд ба бемории вазнин гирифтор бошад, ки имконияти пардохти маблағ ҷиҳати таъминоти падару модари гайри қобили меҳнат ё эҳтиёҷмандӣ ёрии моддиро надорад.

Чунин ҷиноятҳо ба муқобили оила ва ноболигон дар шакли танҳо беҳаракатӣ содир карда мешаванд:

1. Иҷро накарданӣ уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи ноболиг – моддаи 174 КҶ ҶТ;

2. Бадқасдана саркашӣ намудани падару модар аз таъминоти фарзандон – моддаи 177 КҶ ҶТ;

3. Бадқасдана саркашӣ намудани фарзандон аз таъминоти падару модари гайри қобили меҳнат – моддаи 178 КҶ ҶТ.

Ҳамчунин, чунин ҷиноятҳо ба муқобили оила ва ноболигон ҳам дар шакли ҳаракат ва ҳам дар шакли беҳаракатӣ содир карда мешаванд:

1. Иҷрои номатлуби уҳдадорӣ оид ба таъмини амнияти ҳаёт ва саломатии кӯдак – моддаи 175 КҶ ҶТ;

2. Суистифода аз хукуки васӣ ё парастор – моддаи 176 КҶ ҶТ.

Ҳамин тавр, **тарафи объективии** ҷиноятҳо ба муқобили оила ва ноболигон кирдор ҳам дар шакли ҳаракат ва ҳам дар шакли беҳаракатӣ ифода мегардад.

Таркиби баъзе аз чинояташо ба муқобили оила ва ноболигон моддӣ (материалӣ) ба ҳисоб мераванд. Ин мазмуни онро дорад, ки нишонаи ҳатмии ин қабил чинояташо ба муқобили оила ва ноболигон, оқибати чиноятӣ дар намудҳои зерин ба ҳисоб мераванд:

- боиси марги ҷабрдидаи савдои қӯдакон гардида бошад – банди “а” қисми 3 моддаи 167 КҶ ҶТ;
- боиси оқибатҳои вазнин гардида бошад – банди “а” қисми 3 моддаи 167 ва қисми 2 моддаи 173 КҶ ҶТ;
- ба саломатии қӯдак зарари вазнин расонида шавад – моддаи 175 КҶ ҶТ;
- ба саломатии хурдсол зарари вазнин расонида шавад – банди “а” қисми 2 моддаи 175 КҶ ҶТ;
- боиси марги қӯдак гардида бошад – банди “б” қисми 2 моддаи 175 КҶ ҶТ;
- ба таври назаррас поймол гаштани ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шахси таҳти васоят ё парасторӣ қарордошта – моддаи 176 КҶ ҶТ.

Таркиби боқимонда чинояташо ба муқобили оила ва ноболигон расмӣ мебошанд, яъне аз лаҳзай содир намудани кирдори ба ҷамъият ҳавфнок, новобаста аз фаро расидани оқибати чиноят, хотимаёфта эътироф мешаванд.

Ҷой, вакт, тарз, олоту воситаи содир намудани чиноят ба сифати нишонаҳои иловагии тарафи объективии чинояташо ба муқобили оила ва ноболигон баромад карда метавонанд. Дар баъзе таркибҳо ҳамчун нишонаи ҳатмии ҳамин таркиби чиноят баромад карда метавонанд. Мисол, “бо роҳи ваъда, фиреб, таҳдид ё дигар усул” (моддаи 165 КҶ ҶТ), «бо тарзи беражмона» (моддаи 174 КҶ ҶТ)ва ғайра.

Тарафи субъективии чинояташо ба муқобили оила ва ноболигон про гуноҳ ҳам дар шакли қасд ва ҳам дар шакли беэҳтиётӣ ташкил медиҳад.

Тарафи субъективии ичрои номатлуби уҳдадорӣ оид ба таъмини амнияти ҳаёт ва саломатии қӯдакро (моддаи 175 КҶ ҶТ) гуноҳ дар шакли беэҳтиётӣ ташкил медиҳад. Боқимонда таркиби асосии ҳамаи чинояташо ба муқобили оила ва ноболигон аз гуноҳ дар шакли қасд иборат мебошанд.

Дар баъзе таркиби чинояташо ба муқобили оила ва ноболигон бо ҳолатҳои вазнинкунанда ду шакли гуноҳ мушоҳида мегардад. Яъне, нисбат ба кирдори содиршуда – қасд, нисбат ба оқибати фарорасида – беэҳтиётӣ. Мисол, бандҳои “а, б” қисми 2 моддаи 175 КҶ ҶТ.

Нишонаҳои факултативии тарафи субъективии чиноят дар баъзе ҳолатҳои чиноятҳо ба муқобили оила ва ноболифон ба сифати нишонаи ҳатмӣ баромад мекунанд:

- бо мақсади аз ҷабрдида гирифтани узв ё бофтаҳои бадан барои пай-вандсозӣ, ҳамчунин ғайриқонунӣ истифода намудани ўбо мақсадҳои репродуктивӣ ё таҳқиқоти биотиббӣ – банди “д” қисми 2 моддаи 167 КҶ ҶТ;
- бо мақсади гаразнок содир шудааст – қисми 2 моддаи 171, қисми 1 моддаи 172, қисми 1 моддаи 173 КҶ ҶТ;
- бо нияти дигари қабех содир шудааст – қисми 2 моддаи 171, қисми 1 моддаи 172, қисми 1 моддаи 173 КҶ ҶТ.

Субъекти чиноятҳо ба муқобили оила ва ноболифонро шахси воқеи мукаллафе, ки дар вақти содир намудани ин чиноятҳо ба синни шонздаҳсолагӣ ва дар баъзе ҳолатҳо аз ҳаждаҳсола болотар расидаанд, эътироф мешавад. Шахси воқеи мукаллафе, ки дар вақти содир намудани ин чиноятҳо ба синни шонздаҳсолагӣ (чордаҳсолагӣ) расидааст мағҳуми субъекти умумии чиноят эътироф мешавад. Агар, ғайр аз нишонаҳои шахси воқеӣ будан, мукаллаф будан ва ба синни шонздаҳсолагӣ (чордаҳсолагӣ) расидан, ки субъекти умумии чиноятро ифода мекунанд, дорои нишонаҳои иловагӣ бошад, пас он ҳамчун субъекти маҳсус эътироф мешавад. Вобаста ба ин муқаррарот, маълум мегардад, ки субъекти аксарияти чиноятҳо ба муқобили оила ва ноболифон маҳсус эътироф мегарданд ва дорои чунин нишонаҳои иловагие мебошанд, ки аз субъекти умумии чиноят тафовут доранд:

- 1) Ба синни ҳаждаҳсолагӣ расидан: моддаҳои 165, 166, 169, 172, 178 КҶ ҶТ;
- 2) Падар, модар, васӣ, парастор, онҳое, ки ҷабрдида тобеъи онҳо мебошад, корманди муассисаи таълими ё тарбияӣ, омӯзгор ё шахси дигари қонунан ба зиммааш тарбияи шахсони ноболиф гузашта шудааст: қисми 2 моддаи 165, қисми 2 моддаи 166, моддаҳои 168, 174, 175, 176, 177 КҶ ҶТ;
- 3) Шахсони мансабдор ё намояндаи ҳокимият бо истифодай вазифаҳои ҳокимиятӣ, ё дигар шахсе, ки дар ташкилотҳои тичоратӣ ё дигар ташкилотҳо вазифаи идоракуниро иҷро мекунад: банди “е” қисми 2 моддаи 167 КҶ ҶТ;
- 4) Аз рӯйи чинс – танҳо мардे, ки бо як зан аллакай бо пешбарии хоҷагии умумӣ зиндагӣ мекунад: моддаи 170 КҶ ҶТ;
- 5) Вобаста ба сирри хизматӣ ё қасбӣ: моддаи 173 КҶ ҶТ;
- 6) Фарзандон: моддаи 178 КҶ ҶТ.

Субъекти чинояти моддаҳои 167 ва 171 КҶ ҶТ шахсони воқеии мукаллафе эътироф карда мешаванд, ки дар вақти содир намудани ин чиноятҳо ба синни шонздаҳсолагӣ расидаанд.

Дараҷаи ба чамъият хавғонокии чиноятҳо ба муқобили оила ва ноболигон аз ҷорӣ категорияи ин чиноятҳо иборат мебошанд:

1. Категорияи чинояти начандон вазнин ба муқобили оила ва ноболигон: қисми 1 моддаи 165, қисми 1 моддаи 166, моддаҳои 168, 169, 170, 171, қисми 1 моддаи 173, моддаҳои 174, 176, 177 ва 178 КҶ ҶТ;

2. Категорияи чинояти дараҷаи миёна ба муқобили оила ва ноболигон: қисмҳои 2 ва 3 моддаи 165, қисмҳои 2 ва 3 моддаи 166, қисмҳои 1 ва 2 моддаи 171, қисми 2 моддаи 173, қисми 1 моддаи 175 КҶ ҶТ;

3. Категорияи чинояти дараҷаи вазнин ба муқобили оила ва ноболигон: қисми 4 моддаи 165, қисмҳои 1 ва 2 моддаи 167, қисми 2 моддаи 175 КҶ ҶТ;

4. Категорияи чинояти дараҷаи маҳсусан вазнин ба муқобили оила ва ноболигон: қисми 3 моддаи 167 КҶ ҶТ.

§ 2. Чиноятҳо ба муқобили оила

Дузанагӣ ё серзанагӣ

Дузанагӣ ё серзанагӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 170 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст.

Тибқи муқаррароти диспозитсияи моддаи 170 КҶ ҶТ дузанагӣ ё серзанагӣ ин бо ду ё якчанд зан зиндагӣ кардан бо пешбарии хоҷагии умумӣ, этироф мешавад.

Асоси ҳуқуқии моддаи мазкур, моддаи 33 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад, ки тибқи сарҳати сеюми он “бисёрникоҳӣ манъ аст”.

Мутобики муқаррароти моддаи 14 Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ақди никоҳ байни шахсоне, ки яке аз онҳо дар никоҳи дигари ба қайдгирифташуда қарор дошта бошад, манъ аст.

Ҷавобгарии чиноятӣ бо моддаи 170 КҶ ҶТ на танҳо бо ду зан ё бештар аз он ақди никоҳ бандад, фаро мерасад. Он аз замони ҳатто бо пешбарии хоҷагии умумӣ бо ду ё зиёда зан низ, фарорасида эътироф мешавад.

Оъекти чинояти дузанагӣ ё серзанагӣ – муносибатҳои чамъияти бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшавандае, ки дар вақти содир намудани он, манфиатҳои зан ҳамчун аъзои оила поймол карда

мешавад. Аз ин бар меояд, ки манфиатҳои зан ҳамчун аъзои оила объекти ин чиноят баромад мекунад. Дар ҷой доштани дузанагӣ ва серзанагӣ, яъне бо ду ё якчанд зан зиндагӣ кардан бо пешбарии хочагии умумӣ, дар тартибу низоми муносибатҳои оилавӣ – никохие, ки аз тарафи давлат муқаррар шудаанд, бесомониҳо ҳукм-фармо мешавад. Солимии оила коста мегардад, ки ин боис мегардад ба костагии ҷомеа.

Ҳамчунин, тибқи талаботи қисми 3 моддаи 32 Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, зану шавҳар вазифадоранд, ки муносибатҳои худро дар оила дар асоси эҳтирому қӯмаки яқдигарӣ ба роҳ монанд, барои таҳқими оила мусоидат намоянд, ба некӯаҳволӣ ва рушду камоли фарзандонашон ғамхорӣ кунанд.

Дар натиҷаи ҷой доштани дузанагӣ ё серзанагӣ, аз сабр намудани азоби рӯҳиву ҷисмонӣ то ба “аз раşкӯ бадбинӣ” содир намудани ҳудкушӣ, лату кӯб, расонидани дараҷаҳои гуногуни зарар ба саломатӣ ва ҳатто одамкушӣ боис гардидаш аз имкон дур нест. Ҳамин тавр, А. (мард) санаи 27.07.1997 бо шаҳрванд К. (зан) оила-дор шуда, муносибатҳои оилавиашонро ба расмият дароварда, аз зиндагии яқҷояшон соҳиби панҷ фарзанд гардидаанд. Дар ин давра, А. бар хилоғи моддаи 33 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бисёрникоҳиро манъ мекунад, амал карда, 08.10.2011 тибқи никоҳи мусулмонӣ шаҳрванд Г – ро ҳамчун зани дуюм ба никоҳи ҳуд дароварда, бо пешбарии хочагии умумӣ зиндагӣ кардааст. Ҳамин тавр, А. аз соли 2011 то ин ҷониб (соли 2013) бо ду зан, яъне бо К. ва Г. бо пешбарии хочагии умумӣ зиндагонӣ кардааст. Файр аз ин, дар давраи зиндагонии яқҷояшон, А. бо зани дуюмаш Г. мунтазам муноқиша карда, ўро зери азобу уқубат қарор медодааст. Чунончи, А 25.06.2012 таҳминан соати 18:00 бо Г. муноқиша намуда, бо дасту пояш дар миён, сар ва дигар қисмҳои бадани ў мезанад, ки дар натиҷаи ташхиси тиббӣ – судӣ таҳти №3890 аз 26.06.2012 Г. ҷароҳати ҷисмонӣ гирифтааст. Файр аз ин, А. санаи 30.06.2012 таҳминан соати 22:00 ба хонаи Г. омада, бе ягон асос бо ў ҷангӯ ҷангӯл намуда, бо истифодаи дастонаш ўро тела дода, аз мӯйи сарап қашида бо таҷхизоти идоракунандай телевизор (пульт) дар қисмати пешонии сарап задааст, ки дар натиҷа тибқи ҳулосаи экспертизаи тиббӣ – судӣ таҳти №3977 аз 01.07.2012 ҷароҳати ҷисмонӣ гирифтааст. Ҳамчунин, А. ҷандин маротиба Г – ро дашномҳои қабех карда зери лату кӯб қарор додааст. Ҳамин тавр, Суди

ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе кирдори А – ро бо моддаи 170 ва банди «в» қисми 2 моддаи 117 КҶ ҶТ бандубаст намудааст¹³⁴.

Дузанагӣ ё серзанагӣ рӯзмарраратин масоили чомеавӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад.

Тарафи объективии ҷинояти дузанагӣ ё серзанагиро кирдор дар шакли ҳаракатҳои гуногуне ташкил медиҳанд, ки ҳамаи онҳо дар якҷоягӣ ифодакунандай бо ду ё бештар аз он зан зиндагӣ кардан бо пешбарии ҳочагии умумиро мебошанд. Як рӯз бо яке будан ва дигар рӯз бо дигаре будан, аз музди меҳнати моҳонааш ба ҳардӯи зан масраф кардан ва ба инҳо монанд. Дар аксари ҳолатҳои тачриба, бо як зан тибқи талаботи моддаи 10 Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар мақомоти давлатии сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ, ақди никоҳ баста мешавад. Дигар боқимонда зан бо тариқи талаботи динӣ ақди никоҳ баста мешавад. Агар, субъекти ин ҷиноят бо ду ё бештар аз он зан бе бақайдгирий дар мақомоти давлатии сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ никоҳ баста бошад ҳам, таркиби ҷинояти мазкурро ташкил медиҳад.

Тарафи субъективии ҷинояти дузанагӣ ё серзанагиро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад. Шахс дарк менамояд, ки дар натиҷаи соҳиби занни дуюм ва ё якчанд зан гаштан, ҳаёти маънавӣ ва моддии оилаи қонуниашро дар як ҳолати вазнин ва ногувор гузошта истодааст, оқибатҳои ин кирдорашро пешбинӣ менамояд ва ҳоҳони он аст. Дар баъзе ҳолатҳо занни якум барои гирифтани занни дуюм ё бештар аз он розӣ мебошад. Розӣ будан ё набудани занҳо барои бандубости ин ҷиноят аҳаммият надорад. Ба истисно аз ҳолате, ки аз тарафи суд як зан бо фарзандонаш дар ҳонаи собиқ шавҳараш маскун карда шавад ва шавҳараш ҳамчун алимент барои фарзандонаш кӯмак кунад ва ба ин ҳолат алоқаманд.

Таркиби ин ҷиноят расмӣ буда, аз лаҳзаи бурдани ҳочагии умумӣ бо ду ё бештар аз он зан, хотимаёфта эътироф мешавад.

Субъекти ин ҷинояти шаҳси воқеии ҷинсаши марди мукаллафе эътироф мешавад, ки ба синни шонздаҳсолагӣ расидааст. Аз рӯйи талаботи назарияи ҳуқуқи ҷиноятий, субъекти ин ҷиноят маҳсус – танҳо мард баромад мекунад, ки бо як зан никоҳ баста зану шавҳар мебошанд ва бо занни дигар бо пешбарии ҳочагии умумӣ зиндагӣ карда, зану шавҳар мебошанд.

Аз замони қабули КҶ ҶТ аз 21 майи соли 1998 номи моддаи 170 – и он “Бисёрникоҳӣ” буд. Аз сабабе, ки субъекти ин ҷи-

¹³⁴ Бойгонии суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе // Парвандаи ҷиноятии № 1 – 266/2013

ноят мард аст ва истилохи “Никоҳ” ҳам ба зан ва ҳам ба мард та-аллук дорад, 10 декабря соли 1999 бо қабули Қонуни Ҷумхурии То-чикистон “Дар бораи тағириу иловаваҳо ба КЧ ҔТ” таҳти № 877 но-ми ин чиноят аз “Бисёрникоҳӣ” ба “Дузанагӣ ё серзанагӣ” иваз карда шуд. Ин тағириот воқеӣ мебошад, зеро урфу одат, талаботи дини мубини Ислом (дигар динҳои амалкунанда низ) ба занҳои То-чикистон иҷозати бо ду ё бештар аз он мард никоҳ карданро бо пешбарии хоҷагии умумӣ иҷозат намедиҳанд.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокиаш, категорияи чино-яти дузанагӣ ё серзанагӣ, начандон вазнин эътироф карда меша-вад, зеро дар санксияи моддаи 170 КЧ ҔТ ҷунин омадааст: бо ҷарима ба андозаи аз як ҳазор то ду ҳазор нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё бо корҳои ислоҳӣ ба муҳлати то ду сол ё бо маҳдуд кардани озодӣ ба муҳлати то панҷ сол ҷазо дода мешавад. Намуди санксия алтернативӣ мебошад, зеро се намуди ҷазори ҳамчун ҷазои асосӣ пешниҳод намуда истодааст, ки суд яке аз онҳоро интиҳоб мекунад.

Иваз намудани тифл

Иваз намудани тифл ҳамчун чиноят дар моддаи 171 КЧ ҔТ муқаррар гардидааст. Ин модда аз ду қисм иборат мебошад. Дар қисми 2 ин модда иваз намудани тифлро бо мақсади ғаразнок ё ни-яти дигари қабех муқаррар кардааст. Иваз намудани тифл дар мод-даи 129 Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон соли 1961 пешбинӣ гардида буд.

Ҳамин тавр, Конвенсияи СММ “Оид ба ҳуқуки қӯдак” аз 20 ноябри соли 1989 дар моддаи 9 муайян кардаааст, ки “Давлатҳои аъзо таъмин менамоянд, ки қӯдак ҳилофи ҳоҳишаши аз волидайни ҳуд чудо карда шавад, ба истиснои ҳолатҳое, ки мақомоти салоҳи-ятдор тибқи қарори суд мутобики қонун ва расмиёти истифодаша-ванда муқаррар менамоянд, ки ҷунин чудокунӣ ба манфиати қӯдак ҳоҳад буд. Ҷунин муқаррарот метавонад дар ин ё он ҳолати му-шахҳас зарур шавад, масалан, ҳангоме ки волидайн ба қӯдак муно-сибати дурушт мекунанд ё ба ўғамхорӣ намекунанд ё ҳангоме ки волидайнд ҷудо зиндагӣ мекунанд ва дар мавриди ҷойи ис-тиқомати қӯдак қарор қабул намудан зарур мебошад”. Моддаи 7 ин Конвенсия муқаррар намудааст, ки қӯдак ҳақ дорад волидайни ҳудро донад ва ба ғамхории онҳо ҳуқуқ дорад.

Тибқи муқаррароти моддаи 55 Кодекси оилаи Ҷумхурии То-чикистон “ҳар қӯдак ҳуқуқ дорад, ки дар оила зиндагӣ кунад ва

тарбия гирад. Күдак ба ғамхории падару модар, таъмини манфиатхояш, рушду такомули ҳамаҷониба, эҳтироми шаъни инсонии худ ҳуқуқ дорад”.

Дар натиҷаи содир намудани ҷинояти мазкур, на фақат манфиатҳои күдак поймол карда мешаванд, инчунин манфиатҳои оила ҳамчун ҷузъи хурди ҷамъият, поймол карда мешаванд. Махз бо ин муқаррарот, **объекти иваз намудани тифл** – муносибатҳои муҳими ҷамъиятии бо қонунгузории ҷинояти ҳифзшавандае, ки манфиатҳои оила ва күдакро таъмин мекунанд, ташкил медиҳад.

Дар адабиёти ҳуқуқӣ ақидаҳои гуногун ҷиҳати муқаррар кардан объекти ҷинояти иваз намудани тифл ҷой доранд. А.Н. Красиков эътироф менамояд, ки объекти ин ҷиноят ҳуқуқи тифл вобаста ба воя расидан ва тарбия гирифтани дар оилаи воқеии худ, эътироф мешавад. Танҳо ба сифати объекти иловагӣ, ў ҳуқуқи волидайн ё шаҳсони онҳоро ивазқунанда ҷиҳати ба воя расонидан ва тарбияи күдак, эътироф менамояд¹³⁵. Л.Д. Гаухман эътироф менамояд, ки объекти ҷинояти мазкур муносибатҳои ҷамъиятие, ки озодии шаҳсии тифл ва манфиатҳои оиларо таъмин мекунанд, ташкил медиҳад¹³⁶. А.Е. Якубов низ зикр менамояд, ки объекти ҷинояти иваз намудани тифл ҳуқуқи күдак ба озодии ў эътироф мешавад¹³⁷. Аз ақидаи ин олимон маълум аст, ки онҳо дар мадди аввал манфиатҳои тифли бегонаро ҳамчун объекти ин ҷиноят эътироф намудааст. Бояд ёдрас намуд, ки дар натиҷаи иваз гардидан тифл, аз ҳама бештар манфиатҳои дигар аъзоёни оила поймол карда мешаванд. Волидайн, маҳз барои ҳамон күдаки худ бо чи қадар орзуву ниятҳои нек ба таваллуд гардидан ў мусоидат намудаанд. Барои волидайн аҳаммият надорад, ки күдаки онҳо писар аст ё дуҳтар – аз фарзанди дигар кас азизтар аст.

Бинобар гуфтаҳои боло, объекти ин ҷиноят инкишофи мувътадили муносибатҳои оилавӣ, нигоҳдоштани муносибатҳои

¹³⁵ Красиков А. Н. Преступления против личности. Саратов, 1999. С. 172.

¹³⁶ Уголовное право. Особенная часть. Под общ. ред. Л.Д. Гаухмана и проф. С.В. Максимова. М., 2003. С. 58; Уголовное право России: Общая и Особенная: учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. 2-е изд. М., 2009. С. 390; Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Конспект лекций / Под ред. Л.В. И ногамовой-Хегай. М., 2002. С. 63.

¹³⁷ Курс уголовного права. Т. 3: Особенная часть // Под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комисарова. М., 2002. С. 375-376.

хешу таборй ва хунии кўдаки навзод баҳисоб меравад. Аксари олимон чонибдори ҳамин ақида ҳастанд¹³⁸.

Иваз намудани тифл, чун қоида, метавон, бевосита баъди таваллуд дар таваллудхона чой дошта бошад. Ҳолатҳои иваз намудани кўдаки навзоде, ки дар ҷойҳои ҷамъиятӣ беназорат гузашта шудааст, имконпазир аст. Мисол, дар аробачаи бачагона, дар кӯча ё ки дар мағоза. Иваз намудан дар гирифтани тифли бегона ва иваз намудани он ба дигараши ифода меёбад.

Тарафи объективии иваз намудани тифлро кирдор дар шакли ҳаракат ташкил медиҳад. Он ҳаракатҳое, ки баҳри иваз намудани тифл равона шудаанд, эътироф мешавад.

Таркиби чинояти мазкур расмӣ буда, он аз лаҳзаи иваз намудани тифл ба тифли дигар хотимаёфта эътироф мешавад ва дар натиҷа субъекти чиноят ба тифли дигар ихтиёрдориро пайдо мекунад. Баъзе олимон эътироф менамоянд, ки ин чиноят аз лаҳзаи тасдик шудани иваз гардидани тифл, хотимаёфта эътироф мешавад ва то тасдик нагардад, ки тифл ба тифли дигар иваз нагардидааст, чиноят хотимаёфта ҳисобида намешавад¹³⁹. Аммо, моҳияти моддаи мазкур эътироф менамояд, ки ин чиноят аз лаҳзаи аз тарафи волидайни тифл эътироф намудани тифл чун фарзанди худ, хотимаёфта ҳисобида мешавад, ҳол он ки тифли онҳо бо дигар тифл иваз карда шудааст.

Тарзи содир намудани ин чиноят барои фарқ карданি он аз дигар чиноятҳои ба ҳам монанд аҳаммияти муҳим дорад. Иваз намудани тифл бояд бо тарзи пинҳонӣ содир карда шавад¹⁴⁰. Ҳолатҳое, ки тарзи содир намудани иваз намудани тифлро ба тифли дигар ифода мекунанд, И.К. Дзуцев чунин тасниф намудааст:

1. Волидайни ҳарду тифли бо ҳам ивазшаванда боҳабар намешаванд, ки тифли онҳо бо ҳам иваз карда шудаанд, агар ин кирдорро шахсе содир намуда бошад, ки волидайни ягон ин тифлҳо эътироф намешавад;

2. Волидайни тифли ивазшаванда ба дигар тифл оид ба ин ҳолат хабардор намешаванд, ки ин амал аз тарафи волидайни дигар тифли бо ин тифл ивазшаванда амалӣ карда мешавад;

¹³⁸ Полный курс уголовного права: в 5 т. / Под ред. А.И. Коробеева. Т. II: Преступления против личности. СПб., 2008. С. 655; Пудовочкин Ю.Е. ответственность за преступления против несовершеннолетних. СПб., 2002. С. 160-161.

¹³⁹ Уголовное право. Особенная часть / Под ред. А.И. Рарог. М., 1996. С. 106.

¹⁴⁰ Энциклопедия уголовного права. Т. 17. Преступления против семьи и несовершеннолетних. СПб, 2011. С. 223; Пудовочкин Ю.Е. Ответственность за преступления против несовершеннолетних. СПб., 2002. С. 162.

3. Модари (падари) тифл бе огоҳии падари (модари) ҳамин тифл, онро бо дигар тифл иваз мекунад¹⁴¹.

Тарзи содир намудани чиноят, иваз намудани тифлро аз одамрабой нисбати шахси баръало ноболиг, ки дар банди «д» қисми 2 моддаи 130 Кодекси чиноятии Чумхурии Тоҷикистон пешбинӣ гардидааст, ҷудо мекунад. Одамрабой бо роҳи пинҳонӣ, ошкоро, фиреб, сунистифодаи боварӣ, истифодаи зӯроварӣ ё таҳдиди истифодаи зӯроварӣ содир карда мешавад. Иваз намудани тифл бошад, танҳо бо роҳи пинҳонӣ содир карда мешавад. Ҳам одамрабой нисбати шахси баръало ноболиг ва ҳам иваз намудани тифл, кӯдак аз ҳуқуқи бо волидайн будан маҳрум мегардад, vale дар одамрабой нисбати шахси баръало ноболиг мисли иваз намудани тифл, ба ҷойи тифл дигар тифл гузошта намешавад.

Тарафи субъективии ин чиноят бо қасди бевосита содир карда мешавад. Шахс дарк менамояд, ки як кӯдакро бо дигар кӯдак иваз намуда истодааст ва ҳоҳони он аст. Иваз намудани тифл аз беэҳтиёти, ҷавобгарии чиноятиро бо моддаи 171 КҶ ҶТ ба миён намеорад.

Субъекти чинояти мазкур шахси воқеии мукаллафе эътироф мешавад, ки ба синни шонздаҳсолагӣ расидааст. Ба сифати он мевавонанд волидайн тифл, кормандони муассисаҳои табобатӣ ё муассисаҳои кӯдакона баромад кунанд.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавғонкиаш, категорияи чинояти дар қисми 1 моддаи 171 КҶ ҶТ пешбинигардида дараҷаи миёна мебошад.

Қисми 2 моддаи 171 КҶ ҶТ иваз намудани тифлро бо ҳолати вазнинкунандай ҷазо муқаррар намудааст, ки он бо аломатҳои иловагии тарафи субъективии чиноят вобастагӣ дорад: бо мақсади ғаразнок ё нияти дигари қабех содир шудааст.

“Ғараз” чун нишонаи ҳатмии тарафи субъективии иваз намудани тифл дар қисми 2 моддаи 171 КҶ ҶТ, ҳамчун кӯшиши субъекти чиноят барои дастрас намудани фоидаи моддӣ дар шакли маблаг ё дигар ашҳои қимматбаҳо, фахмида мешавад¹⁴².

“Нияти қабех” ҳамчун нишонаи ҳатмии тарафи субъективии иваз намудани тифл дар қисми 2 моддаи 171 КҶ ҶТ, муқаррароти ягонаро доро набуда, он аз ҳолати бавуқӯъомада ва арзишҳои ҷамъиятӣ, баҳо дода мешавад. Д.П. Котов нияти қабехро ба муно-

¹⁴¹ Дзуцев И. К. Совершенствование практики применения уголовно-правовых норм о защите семьи и детства. М., 2004. С. 15.

¹⁴² Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой. Изд-во "Зерцало" Москва, 1998. С. 343.

сибатхое, ки хусусияти гуногун доранд, баҳо додааст. Мисол, муносибатҳои сиёсӣ (бадбинии гурӯҳӣ, қасос аз тарафи гурӯҳи истисморкунанда ва гайра), динӣ (хусусияти хуруфотпастӣ), ҳамчунин хусусияти шаҳсидошта (қасос, баҳилӣ, бадбинӣ, рашик ва ба инҳо монанд) ¹⁴³.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавғонкиаш, категорияи ҷинояти дар қисми 2 моддаи 171 КҶ ҶТ пешбинигардида дараҷаи миёна мебошад.

Писархондии (духтархондии) гайриқонунӣ

Писархондии (духтархондии) гайриқонунӣ ҳамчун ҷиноят дар моддаи 172 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст ва аз як қисм иборат мебошад. Тибқи муқаррароти диспозитсияи ин модда, писархондии (духтархондии) гайриқонунӣ ин ҳаракати гайриқонунӣ дар мавриди писархондии (духтархондии) кӯдак, ба парасторӣ (таҳти васоят) додани онҳо ё додани онҳо ба тарбияи оилаи шаҳрвандон, ки бо мақсадҳои ғаразнок ё бо ниятҳои дигари қабеҳ анҷом дода шудааст, фахмида мешавад.

Конвенсияи СММ «Оид ба ҳуқуқи кӯдак», ки онро Ҷумҳурии Тоҷикистон 26-уми июни соли 1993 ба имзо расонидааст, манфиатҳои кӯдакеро, ки муваққатан ё доимӣ аз муҳити оиласавии худ маҳрум карда шудааст ё кӯдаке, ки ба манфиати шаҳсии худаш наметавонад дар ҷунин муҳит бимонад, хифз намудааст. Тибқи талаботи моддаи 20 ин Конвенсия, “кӯдаке, ки муваққатан ё доимӣ аз муҳити оиласавии худ маҳрум карда шудааст ё кӯдаке, ки ба манфиати шаҳсии худаш наметавонад дар ҷунин муҳит бимонад, ба ҳимоя ва қӯмаки маҳсусе, ки давлат пешкаш менамояд, ҳуқуқ дорад. Давлатҳои аъзо мутобиқи қонунгузории миллии худ тарзи дигари нигоҳубини ҷунин кӯдакро таъмин менамоянд. Ҕунин нигоҳубинӣ метавонад, аз ҷумла, аз инҳо иборат бошад, таҳвил ба тарбия, «ка-фолат» тибқи ҳуқуқи исломӣ, фарзандхондкунӣ ё, дар мавриди зарурат, ҷойгиронӣ дар муассисаҳои даҳлдори нигоҳубини кӯдак. Ҳангоми баррасии шаклҳои иваз намудани нигоҳубини кӯдак ба эътибор гирифтани матлубияти анъанаи тарбияи кӯдак ва асли этикӣ, мансубияти динӣ ва фарҳангӣ ва забони модарии ў зарур аст”.

Мутобиқи муқаррароти моддаи 21 Конвенсияи СММ «Оид ба ҳуқуқи кӯдак», давлатҳои аъзое, ки мавҷудияти системаи фарзанд-

¹⁴³ Колмакова О.С. Преступления, посягающие на права ребенка в сфере семейных отношений: Дисс. ... канд. юр. наук. Москва, 2015. С. 95.

хондкуниро эътироф ва/ё ичозат медиҳанд, таъмин менамоянд, ки манфиатҳои аввалиндарачаи қўдак пеш аз ҳама ба инобат гирифта шаванд ва онҳо:

а) таъмин менамоянд, ки фарзандхондкуни қўдак танҳо аз чониби ҳокимияти салоҳиятдоре ичозат дода шавад, ки мутобиқи қонуну расмиётни истифодашаванда ва дар асоси тамоми иттилооти дақиқи марбут ба парвандга онҳо муайян менамоянд, ки фарзандхондкуни бинобар мақоми қўдак нисбати волидайн, хешовандон ва сарпарастони қонунй имконпазир аст ва агар зарур бошад, шахсони манфиатдор розигии масъулиятноки худро барои фарзандхондкуни қўдак дар асоси чунин машварате, ки метавонад зарур бошад, додаанд;

б) эътироф менамоянд, ки фарзандхондкуни қўдак дигар кишвар метавонад ҳамчун усули алтернативии нигоҳубини қўдак арзёбӣ гардад, агар қўдак натавонад ба тарбия дода шавад ё дар оилае чой карда шавад, ки метавонад тарбия ё фарзандхондкуни онро таъмин намояд ва агар таъмини ягон нигоҳубини муносиб дар кишвари асли қўдак гайриимкон бошад;

с) таъмин менамоянд, ки дар сурати фарзандхондкуни қўдак дар дигар кишвар ҳамон кафолатҳое истифода шаванд, онҳо нисбати фарзандхондкуни қўдак доҳили кишвар истифода мегарданд;

д) тамоми тадбирҳои заруриро меандешанд, то ки дар сурати фарзандхондкуни қўдак дар дигар кишвар чойгиронии қўдак боиси ба даст овардани фоидаи беасоси молиявӣ аз чониби шахсони ба ин кор вобаста нагардад;

е) дар ҳолатҳои зарурӣ барои ноил гаштан ба мақсадҳои ин модда бо роҳи бастани шартнома ё созишномаҳои дучониба ва бисёрчониба мусоидат менамоянд ва дар ин замина қўшиш мекунанд, ки чойгиронии қўдак дар дигар кишвар аз чониби ҳокимият ё макомоти салоҳиятдор анҷом дода шавад.

Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон муносибатҳои ҷамъиятиро дар самти фарзандхондии қўдаконро дар асоси боби 19, моддаҳои 125-146 ба танзим медарорад ва ҳар амале, ки хилоғи мукарароти ин моддаҳои қонунгузорӣ бошанд, гайриқонуни էътироф мешаванд.

Қисми 1 моддаи 125 Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон мукарарар менамояд, ки фарзандхондӣ шакли афзалиятноки ҷобаҷоюни қўдакони бе парастории падару модар монда мебошанд.

Фарзандхондй нисбати кўдакони ноболиг танҳо манфиатҳои онҳо, ҳамчунин бо дарназардошти имконияти инкишофи пурраи ҷисмонӣ, рӯҳӣ, маънавӣ ва ахлоқии кўдак иҷозат дода мешавад

Тибқи муқаррароти қисми 1 моддаи 126 Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, парвандаҳои фарзандхондй дар суд бо иштироки мақомоти васояту парасторӣ баррасӣ мегардад. Тибқи қисми 2 моддаи зикргардида, субъекти муроҷиат ба суд шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дода шудаанд. Онҳо метавонанд суди маҳалли истиқомати кўдаки ба фарзандхондй қабулшаванда ё суди маҳалли истиқомати худро барои аризадиҳӣ интиҳоб намоянд. Аммо, дар таҷрибаи судӣ натанҳо муроҷиати шаҳрвандони чумхурӣ, балки муроҷиати хориҷиён дар бораи ба фарзандхондй қабул карданни кўдакони чумхурӣ маълум аст. Асоси муроҷиати хориҷиён оид ба ин масъала талаботи моддаи 21 Конвенсияи СММ «Оид ба ҳуқуқи кўдак» мебошад.

Тибқи муқаррароти Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби писархондӣ (духтархондӣ) бояд ба чунин талаботи ҳатмӣ ҷавобгӯ бошад:

1. Фарзандхондй дар асоси аризай шахсоне (шахсе), ки кўдакро ба фарзандӣ қабул кардан меҳоҳанд, аз тарафи суд расмӣ карда мешавад (қисми 1 моддаи 126);
2. Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон бо интиҳоби худ ба суди маҳалли истиқомати кўдаки ба фарзандхондй қабулшаванда ё ба суди маҳалли истиқомати худ барои ба фарзандхондӣ гирифтани кўдак ариза медиҳанд (қисми 2 моддаи 126);
3. Парвандаҳои фарзандхондиро суд ба тартиби мурофиаи маҳсус баррасӣ менамояд (қисми 1, моддаи 126);
4. Парвандаҳои фарзандхондӣ дар суд бо иштироки мақомоти васояту парасторӣ ва прокуратура баррасӣ мегардад (сарҳати 2, қисми 1 моддаи 126);
5. То аризай фарзандхондиро баррасӣ намудани суд мақомоти васояту парасторӣ вазифадоранд шароити зиндагии шахсеро, ки ҳоҳиши ба фарзандхондӣ қабул карданни кўдакро дорад, санчида, муайян кунанд, ки фарзандхондӣ ба манфиати кўдак аст ё не, оё барои фарзанд хондан монеае ҳаст, инчунин муносибати кўдак ба фарзандхондӣ ва фикри ўро барои ба фарзандхондӣ қабул шуданаш муайян намуда, хулосаҳояшонро дар хусуси имконияти фарзандхондӣ ба суд пешниҳод намоянд (қисми 3 моддаи 126);
6. Мақомоти васоят ва парасторӣ вазифадоранд ба шахсоне (шахсе), ки кўдакро ба фарзандхондӣ қабул мекунанд, дар бораи саломатии кўдак маълумот диханд (сарҳати 2, қисми 3 моддаи 126);

7. Суд вазифадор аст, ки дар давоми се рӯзи баъди эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳалнома дар бораи фарзандхондӣ ба мақоми сабти асноди ҳолати шаҳрвандии маҳалли қабули ҳалнома иқтибоси ин ҳалномаро фиристад (сарҳати 3, қисми 5 моддаи 126);

8. Фарзандхонд шудани кӯдак бояд мувофиқи тартибе, ки барои сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ мӯқаррар гардидааст, дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ба қайди давлатӣ гирифта шавад (сарҳати 2, қисми 5 моддаи 126);

9. Ба фарзандхондӣ қабул кардан танҳо аз тарафи шаҳрвандони ба балоғатрасидаи Чумхурии Тоҷикистон иҷозат дода мешавад (қисми 1 моддаи 127);

10. Шахсони зерин ба фарзандхондӣ қабул кардан хукуқ надоранд (қисми 1 моддаи 127):

- ҷойи муайяни истиқомат надоранд;
- ҳангоми фарзандхондӣ барои содир кардани чинояти қасдона доғи судӣ доранд;
- суд барои содир намудани чиноят нисбати онҳо чораи маҷбурии дорои хусусияти тиббӣ таъйин кардааст;
- суд онҳоро гайриқобили амал ё қобилияти амалашон маҳдуд эътироф намудааст;
- зану шавҳаре, ки суд яке аз онҳоро гайриқобили амал ё қобилияти амалаш маҳдуд эътироф намудааст;
- суд онҳоро аз хукуқи падару модар маҳрум сохтааст ё хукуқи падару модарро маҳдуд кардааст;
- ба сабаби иҷрои гайриқаноатбахши уҳдадориҳои бо қонун ба зиммаашон гузошташуда аз вазифаи васӣ ё парасторӣ дур карда шудаанд;
- қаблан фарзандхонд доштанду vale фарзандхондӣ бо гуноҳи онҳо аз ҷониби суд бекор карда шудааст;
- аз сабаби беморӣ наметавонанд хукуқи падару модарро амалий намоянд.

1. Шахсоне, ки байни худ никоҳ надоранд, наметавонанд ҳамон як кӯдакро муштаракан ба фарзандхондӣ қабул кунанд (қисми 3 моддаи 127);

2. Фарқияти синну соли шахси ба фарзандхондӣ қабулқунанда, ки оиладор нест ва фарзандхондшаванда бояд аз шонздаҳ сол кам набошад (ба истиснои падарандар (модарандар)) (қисмҳои 1 ва 2 моддаи 128);

3. Барои фарзандхондии кӯдак розигии падару модари кӯдак зарур аст. Дар сурати фарзандхондии кӯдаки падару модари ноболиги ба синни шонздаҳсолагӣ нарасида инчунин розигии падару

модар, васиён ва паасторони онҳо ва дар сурати набудани падару модар ё васиён (паасторон) розигии мақоми васояту паасторӣ зарур аст (қисми 1 моддаи 129);

4. Розигии падару модар барои фарзандхондии кӯдаконашон бояд дар аризаи тасдиқнамудаи идораи наториалии давлатӣ ё маъмурияти муассисае, ки кӯдаки бе паастории падару модар монда дар он қарор дорад, мақоми васояту паастории маҳалли фарзандхондӣ сурат мегирад ё маҳалли истиқомати падару модар ифода ёбад ё бевосита дар суд ҳангоми фарзандхондӣ баён карда шавад (сарҳати 2 қисми 1 моддаи 129);

5. Мақомоти васояту паасторӣ дар мавриди мутобиқати фарзандхондӣ ба манфиати кӯдак хulosai худро ба суд пешниҳод менамоянд. Дар сурати аз ҷониби падарандари (модарандари) кӯдак ба фарзандхондӣ қабул карданӣ ў чунин хulosса талаб карда намешавад (қисми 3 моддаи 129);

6. Барои фарзандхондии кӯдаконе, ки таҳти васоят (паасторӣ) қарор доранд, розигии хаттии васии (паасторӣ) онҳо зарур аст. Суд хукуқ дорад ба манфиати кӯдак бе розигии ин шахсон, дар ҳусуси фарзандхондӣ ҳалнома қабул намояд. (қисмҳои 1 ва 2 моддаи 131);

7. Барои фарзандхондии кӯдаконе, ки бе паастории падару модар монда, дар муассисаҳои даҳлдори тарбиявию тиббӣ, муассисаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва муассисаҳои дигари ба ин монанд қарор доранд, розигии хаттии роҳбари ин муассиса зарур аст. Суд хукуқ дорад ба манфиати кӯдак бе розигии ин шахсон, дар ҳусуси фарзандхондӣ ҳалнома қабул намояд. (сарҳати 2 қисми 1 ва қисми 2 моддаи 131);

8. Барои фарзандхондӣ намудани кӯдаке, ки ба синни даҳсолагӣ расидааст, фахмидани фикри ў лозим аст. Агар кӯдак то додани ариза дар бораи фарзандхонд шуданаш дар оилаи шахси ўро ба фарзандхондӣ гиранда зиндагӣ карда, ўро падар ё модари худ шуморад, фарзандхондӣ метавонад ба таври истисно, бе назардошли фикри фарзандхондшаванда сурат гирад (қисмҳои 1 ва 2 моддаи 132);

9. Ҳангоми кӯдакро ба фарзандхондӣ қабул карданӣ яке аз ҳамсарон, агар кӯдакро зану шавҳар якҷоя ба фарзандхондӣ қабул накунанд, розигии ҳамсари дигар зарур аст. Агар зану шавҳар муносибатҳои оилавиро қатъ намуда, зиёда аз як сол ҳамроҳ зиндагӣ накунанд ва ҷойи истиқомати ҳамсари дигар маълум набошад, розигии ў барои фарзандхондӣ зарур нест (қисмҳои 1 ва 2 моддаи 133).

Дар сурати риоя нашудани талаботи муқарраркардаи қонунгузории оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, он гайриқонунӣ эътироф гардиданаш мумкин аст. Дар ҳолатҳое, ки ҳалномаи фарзандхондӣ ба ҳуҷҷатҳои қалбакӣ асос ёфта бошад ё фарзандхондӣ қалбакӣ бошад, пас беэътибор дониста мешавад.

Дар ҳолате, агар бо мақсадҳои расмӣ гардонидани фарзандхондии гайриқонунӣ ҳуҷҷатҳои қалбакӣ тартиб дода шаванд, кирдор бояд дар маҷмӯъ мувофиқи моддаҳои 172 ва 340 КҔ ҔТ баҳо дода мешавад.

Объекти чинояти мазкур – муносибатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшавандае, ки манфиатҳои оила ва ноболигонро таъмин менамоянд, ташкил медиҳад.

Тарафи объективии чинояти мазкур дар ҳаракатҳои фаъол ифода мегардад, яъне дар худи диспозитсияи моддаи 172 КҔ ҔТ дар шакли “ҳаракат” содир гардидан кирдор, ишора гардидааст.

Тарафи субъективии чинояти писархондии (духтархондии) гайриқонуниро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад. Шахси гунаҳгор дарк менамояд, ки тартиби муқарраркардаи фарзандхондӣ, супурдани кӯдакон таҳти васояту парасториро вайрон менамояд ва ҳаминро меҳоҳад.

Нишонаи ҳатмии тарафи субъективии ин чиноят дар «мақсадҳои ғаразнок» ё «нияти дигари қабех» ифода мегардад. Агар писархондии (духтархондии) гайриқонунӣ бе «мақсадҳои ғаразнок» ё «нияти дигари қабех» содир шуда бошад, пас таркиби ин чиноят ҷой надорад.

Ангезаи чиноят ғараз аст, яъне кӯшиши қабул намудани мукофот ё ки манфиатҳои дигари моддӣ барои кирдорҳои гайриқонунӣ нисбати фарзандхондӣ. Мисол, барои ҳарҷӣ зудтар баррасӣ намудани масъалаи фарзандхондӣ бар манфиати кӯдак.

Субъектони чинояти мазкур шахсоне эътироф карда мешаванд, ки дар қонунигардонии фарзандхондӣ масъуланд.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавғонкиаш, категорияи чинояти дар моддаи 172 КҔ ҔТ пешбинигардида дараҷаи миёна мебошад.

Ифшои сирри писархондӣ (духтархондӣ)

Ифшои сирри писархондӣ (духтархондӣ) ҳамчун чиноят дар моддаи 173 КҔ ҔТ муқаррар гардида, аз ду қисм иборат мебошад.

Ифшои сирри писархондӣ (духтархондӣ) – ин бидуни ихтиёри шахси фарзандхонда, ки аз ҷониби шахсе, ки воқеяти писархон-

диро (духтархонди) ҳамчун сирри хизматті ё касбій вазифадор аст ҳіфз кунад ё аз қониби шахси дигар, агар ин кирдор бо ғараз ё бо дигар ниятқои қабеҳ содир шуда бошад, фахмида мешавад.

Сирри писархондій (духтархондій) барои зиндагии муқаррарии оила, инкишофи ҳамаочонибаи ноболиги фарзандхондшуда, нигоҳ доштани оромии шахсоне, ки хешу таборони ҳамбатн ба шумор намераванд, зарур аст.

Дар моддаи 139 Кодекси оилаи Ҷумхурии Тоҷикистон зарурати нигоҳ доштани сирри фарзандхондій баён карда шудааст ва пешбиній менамояд, ки: «Маҳрамияти фарзандхондии кӯдакро қонун муҳофизат мекунад. Судяхое, ки дар бораи фарзандхондій ҳалнома қабул кардаанд ё шахсони мансабдоре, ки сабти давлатии онро анҷом додаанд, инчунин шахсоне, ки ба ҳар тариқи дигар аз фарзандхондій оғоҳанд, бояд маҳрамияти фарзандхондій нигоҳ доранд. Ин шахсон, ки сирри фарзандхондии кӯдакро бар хилофи иродай фарзандхондагон фош кардаанд, бо тартиби муқаррар-намудаи қонун ба ҷавобгарӣ қашида мешаванд». Маҳз аз ҳамин лаҳза, қонунгузории чиноятини Ҷумхурии Тоҷикистон маҳрамияти фарзандхондіро ҳамчун муносибати муҳими ҷамъиятті ҳіфз менамояд. То қабули санади судӣ оид ба фарзандхондій, маълумоти воқеӣ дар бораи фарзандхондгирандаҳо ва фарзандхондшавандагон ҳамчун муносибати ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятті ҳіфзшавандада эътироф намешаванд.

Ифшии сирри писархондій (духтархондій) дар ҳабардор карданни ҳар гуна шахс дар шакли даҳонӣ ё ки ҳаттӣ оид ба воқеяни фарзандхондии ягон кас, боз дар маълумотдиҳӣ ба шахси писархондшуда (духтархондшуда) дар бораи оне, ки волидони ў шахсони фарзандқабулкардагонанд, ифода мейёбад.

Ба ҷамъият ҳавнокии чинояти мазкур дар он ифода мегардад, ки ҳангоми ифшии сирри писархондій (духтархондій) ба ҳолати рӯҳии фарзандхондшуда таъсири манғӣ расонида шуда, имконияти мушкилии муносибати онро бо фарзандхондагон ба миён меорад ва ҳатто ба тарбияи ў бетаъсир наҳоҳад монд¹⁴⁴.

Объекти ин чиноятро муносибатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятті ҳіфзшавандада, ки манғиатҳои оиларо ҷиҳати мұътадилии фаъолияти он таъмин менамоянд, ташкил медиҳад.

Баъзе олимон ҷиҳати муқаррар кардани объекти ин чиноят фикр мекунанд, ки танҳо манғиатҳои ноболигон ҳамчун муноси-

¹⁴⁴ Ткаченко В. И. Преступления против личности. М., 1981. С. 68.

бати бо қонунгузории чиноятті хіфзшаванда, баромад мекунанд¹⁴⁵, ки ин фикри олимон ба мақсади татбиқи моддаи 173 КЧ ҚТ мувоғиқат намекунад.

Дар натичаи содир карданы ин чиноят на факат ба манфиати фарзандхондшуда, балки ба манфиатхой падар, модар, бародарону хоҳарон ва дигар хешовандони наздик низ зарар расонида мешавад – имконияти воқеи барҳамхӯрии муносибатхой хуши қаблии онҳо чой дорад.

Тарафи объективии чинояты мазкур дар харакатхое, ки сирри писархондиро (духтархондиро) ифшо мекунанд, ифода мегардад. Тарзи ифшо намудани сирри писархондӣ (духтархондӣ) ба бандубости чиноят аҳаммият надорад. Дар сурати ҳатто ифшо шудани сирри писархондӣ (духтархондӣ) ба як шахс, чиноят содиршуда эътироф мешавад¹⁴⁶, бинобар ин таркиби ин чиноят расмӣ мебошад.

Тарафи субъективии ифшо намудани сирри писархондиро (духтархондиро) гунох дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад, яъне шахси гунахгор оид ба мавҷуд будани фарзандхондӣ дониста, ин воқеяитро ба муқобили иродай фарзандқабулкунандагон, дар бораи ин ҳолати ҳуқуқӣ ба дигар шахсон маълумот медиҳад.

Агар, ин чиноят аз ҷониби шахси дигар содир шуда бошад, нишонаҳои факултативии тарафи субъективии чиноят – “гараз ё дигар ниятҳои қабех” ба сифати нишонаҳои ҳатмии тарафи субъективии ин чиноят баромад мекунанд. Агар, сирри писархондӣ (духтархондӣ) аз ҷониби шахси дигар бе “гараз ё дигар ниятҳои қабех” ифшо гардад, пас таркиби ин чинояитро ташкил намедиҳад. Ба сифати шахсони дигар, хешу таборони фарзандқабулкардагон, ҳамсояҳо ва дигарон эътироф карда мешаванд.

Шахсоне, ки сирри хизматӣ ё ин ки қасбири ошкор месозанд, новобаста аз аломатҳои факултативии тарафи субъективии ин чиноят, ба ҷавобгарӣ қашидা мешаванд.

Субъекти чиноят шахсони вазифадоре мебошанд, ки дар доираи вазъияти хизматиашон сирри фарзандхондиро нигоҳ доранд. Номѓӯйи ин субъектон дар моддаи 139 Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон номбар гардидаанд:

¹⁴⁵ Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / под ред. Б.В. Здравомыслова. М., 1996. С. 125; Примаченок А.А. Проблемы борьбы с преступностью несовершеннолетних. Мн., 1980. С. 200; Савельева В.С. Уголовная ответственность родителей за злостное уклонение от уплаты алиментов. М., 1982. С. 34.

¹⁴⁶ Колмакова О.С. Преступления, посягающие на права ребенка в сфере семейных отношений: дис. ... канд. юр. наук. М., 2015. С. 125.

1. Судяхое, ки дар бораи фарзандхондӣ ҳалнома қабул карданд;
2. Шахсони мансабдоре, ки сабти давлатии онро анҷом додаанд;

3. Шахсоне, ки ба ҳар тариқи дигар аз фарзандхондӣ огоҳанд.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавғонкиаш, категорияи ҷинояти дар қисми 1 моддаи 173 КҔ ҔТ пешбинигардида начандон вазнин эътироф мешавад.

Дар қисми 2 моддаи 173 КҔ ҔТ ифшии сирри писархондиро (духтархондиро) бо ҳолатҳои вазнинкунанда муқаррар намудааст: агар боиси оқибатҳои вазнин гардида бошад.

Тағовути қисми 1 моддаи 173 КҔ ҔТ аз қисми 2 – уми он, аз рӯйи тарафи объективии ҷиноят ба назар мерасад.

Таркиби ҷинояти дар қисми 2 моддаи 173 КҔ ҔТ моддӣ буда, ҷавобагарии ҷиноятӣ бо ин қисм он вакт ҷой дорад, ки агар оқибатҳои вазнин фаро расида бошанд. Ба сифати дигар оқибатҳои вазнин даст ба ҳудкушӣ задан ё ба беморӣ гирифткор шудани ҷабрдида ва ба инҳо монанд, баромад карда метавонанд.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавғонкиаш, категорияи ҷинояти дар қисми 2 моддаи 173 КҔ ҔТ пешбинигардида начандон вазнин эътироф мешавад.

Суиистифода аз ҳуқуқи васӣ ё парастор

Суиистифода аз ҳуқуқи васӣ ё парастор ҳамчун ҷиноят дар моддаи 176 КҔ ҔТ муқаррар гардида, аз як қисм иборат мебошад.

Суиистифода аз ҳуқуқи васӣ ё парастор ин истифодай васоят ё парасторӣ бо мақсади ғаразнок ё дигар ниятҳои қабех, ҳамчунин дилаю дониста бе назорат ё бе ёрдами зарурӣ гузоштани шахси таҳти васоят ё парасторӣ қарордошта, ки ҳуқуқ ва манфиатҳои қонуни шахси таҳти васоят ё парастона қарор доштаро ба таври назаррас поймол кардааст, фахмида мешавад.

Ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қӯдакон дар ҳолатҳои фавти падару модар, аз ҳуқуқи падару модарӣ маҳрум кардани онҳо, маҳдуд кардани ҳуқуқи падару модарӣ, гайри қобили амал эътироф шудани онҳо, беморӣ ва муддати тӯлонӣ гайриҳозир будани падару модар, саркашии падару модар аз тарбияи фарзандон ё аз ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои онҳо, аз ҷумла ҳангоми аз ҷониби падару модар рад кардани гирифтани қӯдакони худ аз муассисаҳои тарбияӣ, муассисаҳои табобатӣ ва муассисаҳои ҳифзи

иҷтимоии аҳолӣ ва дигар муассисаҳои ба ин монанд, инчунин ҳолатҳои дигари набудани парастории падару модар, ба зимаи мақомоти васояту парасторӣ гузошта мешавад. Кӯдаконе, ки бе парастории падару модар мондаанд, бояд барои тарбия ба оила (барои фарзандхондӣ), таҳти васоят (парасторӣ) супурда шаванд ва дар сурати мавҷуд набудани чунин имконият, тибқи шартнома барои тарбия ба оилаҳои (мураббии) парастор дода шаванд ё дар муассисаҳои кӯдакони ятим ё ҳар навъи муассисаҳо барои кӯдакони бе парастории падару модар монда (муассисаҳои тарбиявӣ, муассисаҳои табобатӣ, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва дигар муассисаҳои ба ин монанд) ҷойгир карда шаванд.

Танҳо шахсони болиги қобили амал васӣ ва парастор таъйин шуда метавонанд. Васояту парасторӣ барои кӯдакони ноболиге, ки бе парастории падару модар мондаанд, бо мақсади таъминот, таълиму тарбия, инчунин барои ҳифзи хукуқу манфиатҳои онҳо муқаррар карда мешавад.

Васоят барои ноболигони то синни чордаҳсола муқаррар карда шуда, парасторӣ бошад, барои ноболигони аз чордаҳсола то ҳаждаҳсола муқаррар грдидааст.

Тибқи талаботи моддаҳои 56 ва 153 Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, кӯдакони таҳти васоят (парасторӣ) қарордошта чунин хукуқҳо доранд:

- хукуқи муюширатро хешу акрабои васӣ (парастор) дорад.
- дар ҳолати фавқулода қарор доштан (ҳангоми дастгир кардан, ба ҳабс гирифтсан, дар маҳбас нигоҳ доштан, дар муассисаи тиббӣ будан ва ғайра) мувоғики тартиби муқаррарнамудаи қонун барои муюшират бо васӣ (парастор) ва дигар хешу акрабои худ хукуқ дорад;
- ба тарбия дар оилаи васӣ (парастор), ғамхорӣ аз ҷониби васӣ (парастор), зиндагии дар як ҷо бо ў, ба ғайр аз ҳолатҳое, ки қонунгузории маданияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст;
- ба таъмини шароити зист, тарбия ва таълим, рушду такомули ҳамаҷониба ва эҳтироми шаъну эътибори инсонии онҳо;
- ба алимент, нафака, ёрдампулӣ ва дигар пардохтҳои иҷтимоии ба онҳо тааллуқдошта;
- ба нигоҳ доштани хукуқи моликият ба манзили истиқоматӣ ё хукуқи истифодаи манзили истиқоматӣ ва дар сурати мавҷуд набудани манзили истиқоматӣ хукуқ доранд тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба манзил хонаи истиқоматӣ гиранд;
- ба ҳимоя аз суиистифодаи васӣ (парастор).

Чуноне, ки дар қисми 1 моддаи 155 Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон мустаҳкам карда шудааст, васӣ ва парастори кӯдаки ноболиг уҳдадор ҳастанд, ки шахси ба парасторӣ гирифтаашонро тарбия кунанд, дар бораи саломатӣ, такомули ҷисмонӣ, рӯҳӣ, маънавӣ ва ахлоқӣ, таҳсил ва қасбомӯзии ўғамхорӣ зоҳир намоянд.

Васӣ ва парастор ҳукук надоранд, ки барои муоширати кӯдаки таҳти ҷасояташон (парасториашон) қарордошта бо падару модару хешовандони дигараш, ба истиснои ҳолатҳое, ки ин муошират ба манфиати кӯдак нест, монеъ шаванд.

Уҳдадории ҷасоят (парасторӣ) нисбат ба кӯдаки таҳти ҷасоят (парасторӣ) қарордошта аз ҷониби васӣ (парастор) бемузд анҷом дода мешавад.

Агар, васӣ ё парастор вазифаи ба зимиаш гузошташударо номатлуб иҷро кунад, мақоми ҷасояту парасторӣ васӣ ё парасторро аз иҷрои ин вазифа бартараф месозад.

Дар сурати ҷасоятро (парасториро) ба мақсадҳои ғаразнок истифода кардани васӣ (парастор), инчунин дар ҳолати бе назорат ва кӯмаки зарурӣ гузоштани шахсони таҳти парасторӣ қарордошта, мақомоти ҷасояту парасторӣ вазифадоранд, ки барои ҳалли масъалаи ба ҷавобгарии муқаррарномудаи қонун қашидани ин шахс маводи заруриро ба прокурор пешниҳод намоянд.

Бояд гуфт, ки иҷро на намудани уҳдадории зикргашта метавон ба бад шудани саломатӣ, вайрон гардидан инкишофи мӯътадили рӯҳии шахси ноболиг ва ба вайроншавии ташаккули шахсияти ўғоварда расонад.

Объекти ин ҷиноят – муносибатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории ҷиноятӣ ҳифзшаванде, ки инкишофи мӯътадили ҷисмонӣ, рӯҳӣ ва иҷтимоии шахси таҳти ҷасоят ё парасторӣ қарордоштаро таъмин менамоянд, ба хисоб меравад.

Тарафи объективии ҷиноят дар ҳаракат ва беҳаракатӣ ифода мегардад.

Суистифода аз ҳуқуқи васӣ ё парастор бо муносибати сангдилона ба ҳам пайваст буда, нисбати шахси таҳти ҷасоят ё парасторӣ қарордошта дар ҳамbastagӣ баромад менамоянд.

Тарафи субъективии ҷиноятро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ва бавосита ташкил медиҳад.

Дар қасди бевосита субъект на факат дарк менамояд, ки ҳуқуқ ва манфиатҳои қонуни шахси таҳти ҷасоят ё парасторӣ қарордоштаро ба таврӣ назаррас махдуд карда истодааст, балки ҳоҳони

зохир намудани бетараҳхумй нисбати шахси таҳти васоят ё па-расторй қарордошта мебошад.

Дар қасди бевосита бошад, шахс дарк менамояд, ки вазифаи ба зиммааш гузошташударо номатлубона амалй гардонида истодааст, инчунин дидою дониста шахси таҳти васоят ё парасторй қарордоштаро бе назорат ё бе ёрдами зарурй гузошта истодааст, ба эътимоди ў ин харакат ё беҳаракатй нисбати шахси таҳти васоят ё парасторй қарордошта сангдилона мебошад, лекин ба ин сангдилй бепарвоёна муносибат менамояд.

Субъекти чиноят - ин шахси воқеии мукаллафи болиге мебошад, ки тибқи муқаррароти қонунгузорй тарбияи шахси таҳти васоят ё парасторй қарордошта, бар уҳдаи ў гузошта шудааст.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавғонкиаш, категорияи чинояти дар моддаи 176 КҶ ҶТ пешбинигардида начандон вазнин эътироф мешавад.

Бадқасдана саркашӣ намудани падару модар аз таъминоти фарзандон

Бадқасдана саркашӣ намудани падару модар аз таъминоти фарзандон ҳамчун чиноят дар моддаи 177 КҶ ҶТ муқаррар карда шудааст. Моддаи мазкур аз як қисм иборат мебошад.

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 34 ман-фиатҳои оиларо эътироф ва хифз намуда, пешбинӣ менамояд, ки падару модар барои таълиму тарбияи фарзандон ва фарзандони болигу қобили меҳнат барои нигоҳубин ва таъминоти иҷтимоии падару модар масъул мебошанд. Мувофиқи моддаҳои 80 ва 85 Кондекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон волидон вазифадоранд, ки фар-зандони ноболиги худ ва фарзандони болиги ғайриқобили меҳнати худро, ки ба кӯмак эҳтиёҷманданд, таъмин намоянд.

Истилоҳи “алимент” аввалин маротиба дар Рими Қадим истифода мегардид. Дар аввал, он ҳамчун кӯмаки давлатӣ ба ятимон ва камбизоатон дода мешуд. Баъдан, уҳдадории падару модар ҷиҳати таъмини фарзандон истифода мегардид¹⁴⁷.

Агар падару модар фарзандони худро таъмин накунанд, ма-благ барои таъминоти онҳо (алимент) аз падару модар тибқи тар-тиби муқаррарнамудаи судӣ ситонида мешавад.

¹⁴⁷ Гrimm D.D. Лекции по догме римского права. М., 2003. С. 39.

Ҳангоми мавҷуд набудани созишнома дар хусуси пардохти алимент барои фарзандони ноболиг, суд аз падару модари онҳо ҳармоҳ ба андозаи зерин алимент мерӯёнад:

- барои як фарзанд – чоряки музди меҳнат ва даромади дигари падару модар;
- барои ду фарзанд – сеяки музди меҳнат ва даромади дигари падару модар;
- барои се фарзанд ва зиёда аз он – нисфи музди меҳнат ва даромади дигари падару модар.

Ҳачми ин саҳм бо дарназардошти вазъи моддӣ ва оилавии тарафҳо ва дигар ҳолатҳо қобили таваҷҷуҳ аз ҷониби суд кам ё зиёд карда шуданаш мумкин аст.

Мутобики мукаррароти диспозитсияи моддаи 177 КҶ ҶТ, бадқасдона, яъне бидуни сабабҳои узрнок бештар аз се моҳ саркашӣ намудани падару модар аз иҷрои қарори суд оид ба пардохти маблаг барои таъминоти фарзандони ноболиг, ҳамчунин фарзандони файри қобили меҳнат, ки синнашон ба ҳаждаҳсолагӣ расидааст, фахмида мешавад.

Саркашӣ намудани волидайн аз таъминоти фарзандон шароити ҳаёти онҳоро бад намуда, ба вазъи саломатиашон таъсир расонида, инкишофи мукаррарии ноболигонро вайрон месозад.

Объекти ҷиноят – муносибатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории ҷиноятӣ ҳифзшавандае, ки манфиатҳои ноболигонро таъмин мемоянд, ташкил медиҳад.

Шахсони ҷабрдида аз ҷинояти мукаррарнамудаи моддаи 177 КҶ ҶТ – фарзандони ноболиг, ҳамчунин фарзандони файри қобили меҳнат, ки синнашон ба ҳаждаҳсолагӣ расидааст, ба шумор мераҷанд.

Саркашӣ намудани волидайн аз пардохти алимент барои таъминоти фарзандон, мувоғики қарори суд метавон дар бевосита рад намудани иҷроиши қарори суд, ҳамчунин дар расман пардоҳт нанамудан дар натиҷаи иваз гардидани маҳалли зист, ҷойи кор, пинҳонкуни воридоти аслӣ аз фаъолияти тиҷоратӣ ё ки зехнӣ ифода ёбад.

Саркашӣ намудан аз пардохти алимент, дар иҷро накарданӣ қарори ба қувваи қонунӣ даромадаи суд оид ба пардохти маблаг барои таъминоти фарзандон, ифода мейёбад.

Тарафи объективии бадқасдона саркашӣ намудани падару модар аз таъминоти фарзандонро кирдор дар шакли беҳарракатӣ ташкил медиҳад. Тибқи ҳалномаи судӣ, падар ё модар ё модар уҳдадор мегардад, ки ҳаракат содир қарда барои таъминоти фарзандон

маблағи муайянгардидаро супорад, аммо беҳаракатӣ содир намуда, онро намесупорад. Ҳатман бояд мұқаррар карда шавад, ки аз ичрои қарори суд оид ба ситонидани алимент зиёда аз се моҳ саркашӣ карда бошад. Ҳамин тавр, F. бо ҳалномаи суди шахри Хучанд аз 18 ноябрь соли 2014 уҳдадор гардидааст, ки барои таъминоти фарзанди ноболигаш С. санаи таваллудаш 27 ноябрь соли 2006 ҳар моҳ ба андозаи 150 сомонӣ ба фоидай ҷабрдида Ш. алимент пардоҳт намояд. Мутаассифона, F. бидуни сабабҳои узрнок аз пардоҳти маблағи алимент ва ичрои ҳалномаи суд бадқасдана саркашӣ намуда, ҳуқуқу озодиҳои кӯдаки худро дагалона поймол намуда, маблағи алиментро аз давраи моҳи октябри соли 2014 то моҳи марта соли 2017 умуман пардоҳт накардааст, ки дар натиҷаи он ба манфиати ҷабрдида Ш. барои тарбияи фарзанди ноболигаш дар маҷмӯъ ба маблағи 4350 сомонӣ зарари моддӣ расонидааст. Бо ин амалҳои худ, F. шароити мұттадили ҳаёти фарзанди ноболигаш, ки ба таъминотпулӣ эҳтиёчи зиёд дорад, ба ҳолати манғӣ ҳалалдор сохта ба вазъи инкишофи ҷисмонӣ ва саломатиаш таъсир расонида, ҳуқуқу озодиҳои кӯдаки худро, ки таҳти ғамхорӣ ва ҳимояи давлат қарор дорад ва ин талабот дар моддаи 80 Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудааст, дагалона поймол кардааст. Қирдори мазкурро суди шахри Хучанд бо моддаи 177 КҔ ҔТ бандубаст намуда, ҷазоро дар намуди “корҳои ислоҳӣ ба мухлати як солу ду моҳ бо нигоҳ доштани 15% музди меҳнат ба фоидай давлат, дар ҷойҳои дигаре, ки мақомоти иҷроқунандай ҳукм муайян менамояд, vale dar ноҳияи истиқоматии маҳкумшуда” таъйин карда шудааст¹⁴⁸.

Тарафи субъективии ҷиноятро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад. Шахси гунахгор дар бораи кувваи қонунӣ гирифтани қарори судӣ, ки ўро барои пардоҳти маблағ барои таъминоти фарзандон уҳдадор менамоянд, медонад ва ҳоҳони он аст, ки аз ин гуна уҳдадорӣ худро канора гирад ва ин қасдро зиёда аз се моҳ давом дихад. Бар замми ин, дар диспозитсияи моддаи 177 КҔ ҔТ истилоҳи “бадқасдана” ишора гардидааст.

Бадқасдана саркашӣ намудан аз пардоҳти маблағ – ин мунтазам пардоҳт нанамудани маблағ барои таъминоти фарзандон баъди таъкиди бевоситай иҷроҷии судӣ ё ки пешниҳод кардани

¹⁴⁸ Бойгонии суди шахри Хучанд // Парвандаи ҷиноятии № 1-218/17.

хүччатҳои қалбакӣ, маълумоти бардуруғ дар бораи воридот ё ки дигар ҳаракатҳои фиребгарона мебошад¹⁴⁹.

Субъекти чиноят волидон ва шахсоне, ки тифлро ба фарзандхондӣ қабул кардаанд, ба шумор мераванд. Ба ҳайси волидон шахсоне, ки дар қитоби қайди таваллуд ҳамчун падар ва модар қайд гардидаанд, ҳамчунин ононе, ки падариашон мувофиқи моддаи 50 Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда шудааст баромад менамоянд. Мутобики муқаррароти моддаи 50 Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сурати аз падару модари ақди никоҳнадошта таваллуд ёфтани қӯдак ва набудани аризai муштараки падару модар ё аризai падари қӯдак, аслу насаби қӯдак аз шахси мушаххас (падар) дар асоси аризai яке аз падару модар ё васии (парастори) қӯдак, аризai шасхе, ки қӯдак дар таъминоташ мебошад, инчунин ҳангоми ба балоғат расидан дар асоси аризai худи қӯдак ба тарики судӣ муқаррар карда мешавад. Ҳангоми муқаррар намудани падарӣ суд зиндагӣ ва пешбурди хочагии якҷоя бо модари қӯдак ё тарбияи муштарак ё таъмини қӯдак ё далелҳои дигари боэътиможеро, ки аз ҷониби шахси мушаххас таваллуд шудани қӯдак, далелҳои саҳех тасдиқунандаи аз ҷониби ҷавобгар эътироф гардидани падариро солиб месозад, ба назар мегирад.

Васиён ва парасторон субъектони чинояти мазкур ба шумор намераванд. Бо дарназардошти моддаи 84 Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои қӯдаконе, ки бе парастории падару модар мондаанд, алимент ситонида шуда, ба васии (парастори) қӯдак пардохта мешавад.

Аз рӯи дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокиаш, категорияи чинояти дар моддаи 177 КҔ ҶТ пешбинигардида начандон вазнин эътироф мешавад.

Бадқасдана саркашӣ намудани фарзандон аз таъминоти падару модари гайри қобили меҳнат

Бадқасдана саркашӣ намудани фарзандон аз таъминоти падару модари гайри қобили меҳнат ҳамчун чиноят дар моддаи 178 КҔ ҶТ муқаррар гардида, аз як қисм иборат мебошад. Тибқи нишондоди диспозитсияи ин модда, будуни сабабҳои узрнок бештар аз се моҳ саркашӣ намудани фарзандон аз иҷрои қарори суд оид ба пардохти маблағ ҷиҳати таъминоти падару модари гайриқобили

¹⁴⁹ Тафсир ба КҔ ҶТ // Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 387.

мехнат ё эҳтиёчманди ёрии моддӣ, бадқасдона саркашӣ намудани фарзандон аз таъминоти падару модари гайри қобили меҳнат, фахмида мешавад.

Мувофиқи моддаҳои 88 ва 89 Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон фарзандони болиги қобили меҳнат уҳдадоранд, ки волидони гайри қобили меҳнати ба қӯмак муҳточи худро нигоҳубин намоянд ва нисбат ба онҳо ғамхор бошанд.

Дар сурати набудани созишномаи пардохти алимент барои падару модари гайри қобили меҳнати муҳтоҷ, аз фарзандони болиги қобили меҳнат барои онҳо ба тартиби судӣ алимент ситонида мешавад.

Мутобиқи муқаррароти қисми 4 моддаи 88 Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо талаби ҷавобгар суд ҳангоми муайян намудани андозаи алимент ҳамаи фарзандони болиги қобили меҳнати падар ё модари мазкурро, сарфи назар аз он, ки талабот нисбати ҳамаи фарзандон ё танҳо ба як нафар ё якчанд нафари онҳо пешниҳод гардидааст, бояд баҳисоб гирад.

Дар ҳолатҳое, ки фарзандони болиг нисбати падару модари гайри қобили меҳнат ғамхорӣ накунанд ва дар ҳолатҳои истиснӣ (бемории вазнин, маибшавии падару модар, зарурати пардохти маблағи нигоҳубин барои бегонагон ва гайра) суд метавонад фарзандони болиги қобили меҳнатро барои иштирок намудан дар пардохтани ҳарочоти иловагие, ки вобаста ба ин ҳолатҳо ба миён омадаанд, ҷалб намоянд.

Саркашӣ намудани фарзандон аз таъминоти волидайни гайри қобили меҳнат шароити ҳаёти онҳоро бад намуда, ба вазъи саломатиашон таъсир расонида, зиндагии солими волидайни гайри қобили меҳнатро вайрон месозад.

Объекти ин ҷиноят – муносибатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории ҷиноятӣ ҳифзшавандае, ки шароити ҳаёти мұтадил, вазъи саломатӣ ва зиндагии солими волидайни гайри қобили меҳнатро таъмин менамоянд, ташкил медиҳад.

Шахсони ҷабрдидаи моддаи 178 КҔ ҔТ, волидайни гайри қобили меҳнат ва эҳтиёчманди ёрии моддӣ ба шумор мераванд.

Тарафи объективии ҷинояти мазкурро кирдор дар шакли беҳаракатӣ ташкил медиҳад, яъне бадқасдона саркашӣ намудан аз пардохти алимент ҷиҳати таъминоти волидайни гайри қобили меҳнат. Бадқасдона саркашӣ намудан аз пардохти алимент - ин мунтазам, яъне зиёда аз се моҳ пардохт накардан маблағ барои таъминоти волидайни гайри қобили меҳнат, эътироф карда мешавад.

Тарафи субъективии чиноят дар қасди бевосита ифода мейбад. Шахси гунахгор дарк менамояд, ки қарори ба қувваи қонунӣ даромадаи судиро оид ба пардоҳти маблағ барои таъминоти волидон, ки ўро уҳдадор месозад, ичро нанамуда истодааст ва хоҳони он аст, ки аз иҷроиши ин уҳдадорӣ канорачӯй намояд.

Субъекти чиноят фарзандони болиги қобили меҳнат ба шумор мераванд. Агар, суд мукаррар созад, ки падару модар аз иҷрои вазифаҳои падарию модарии худ саркашӣ карда буданд ё аз хукуқи падару модарӣ маҳрум гардидаанд, пас фарзандон аз уҳдадориҳои таъмини падару модари ғайри қобили меҳнати муҳточи худ озод мешаванд ва ба ҷавобгарии чиноятӣ кашида намешаванд.

Аз рӯи дараҷаи ба ҷамъият ҳавғонкиаш, категорияи чинояти дар моддаи 178 КҶ ҶТ пешбинигардида начандон вазнин эътироф мешавад.

§ 3. Чиноятҳо ба муқобили ноболигон

Чалби ноболигон ба содир намудани чиноят

Чалби ноболигон ба содир намудани чиноят ҳамчун чиноят дар моддаи 165 КҶ ҶТ пешбинӣ гардидааст. Моддаи мазкур аз чор қисм иборат мебошад.

Талаботи ҷавобгарии чиноятӣ барои ҷалби шахси ноболиг ба содир намудани чиноят дар диспозитсияи моддаи 165 КҶ ҶТ мукаррар гардидааст, ки тибқи он ҷалби шахси ноболиг ба содир намудани чиноят он вақт чиноят эътироф мешавад, ки агар он бо роҳи ваъда, фиреб, таҳдид ё дигар усул, ки аз ҷониби шахси ба синни ҳаждаҳсолагӣ расида анҷом дода шудааст, содир шуда бошад.

Объекти чинояти мазкур – муносибатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшаванде, ки инкишофи мӯътадили ҷисмонию рӯҳии шахси ноболиг ва ахлоқу тарбияи дурусти ўро таъмин менамоянд, ба ҳисоб меравад.

Дар баробари ин, объекти иловагии чиноят тартиботи ҷамъиятӣ низ шуда метавонад, чунки ҷалб намудани ноболиг ба содир намудани чиноят ба оромӣ ва тартиботи ҷамъиятӣ ва инкишофи дурусти шуурнокии насли наврас ки ояндаи ҷамъият мебошанд, таъсири манғӣ мерасонад.

Ҷалб намудани ноболигон аз ҷониби шахсони болиг дар содир намудани чинояти барои ҷамъият ҳавғи аз андоза зиёд на факат барои он дорад, ки доираи хукуқвайронкунандагонро васеъ

мегардонад, балки барои он низ дорад, ки ин гуна ҳаракатҳо ба рӯҳиёти заъифи ноболифон таъсироти бад дошта, инкишофи муқаррарии ахлоқан маънавии онҳоро вайрон месозанд, ба онҳо тамоюлҳои арзиши галатро талқин мекунанд.

Тарафи объективии ҷалб намудани ноболиг ба содир намудани чиноятро кирдор дар шакли ҳаракат ташкил медиҳад. Ҷунин ҳаракат мумкин аст бо тарзҳои ваъда, фиреб, таҳдид ё дигар усул амалий гардонида шавад.

Ваъда – ин уҳдадории дастрас намудани ягон хел манфиат, фоида аз ҷониби гунахгор ба нағъи ноболиг бинобар бо роҳи чинояткорӣ ворид шудани охирин, пуштибонӣ ва ҳифзи ноболиг аз ҷониби калонсолон, иҷозати ворид шудан ба муҳити барои ноболиг муҳим, пешниҳод намудани кори муайян, ҷойи таҳсил дар муссисаҳои таълимӣ, сексияҳои варзишӣ ва ғайра.

Фиреб – ба ноболифон расонидани маълумоти бардуруғе, ки боиси ташаккул ва мустаҳкам гардида ништани ноболигро ба содир намудани чиноят шавқмандсозанд мегардад. Мояхти фиребро ба роҳи ҳато ҳидоят намудани ноболиг ташкил медиҳад, ки дар натиҷа, ноболиг ба содир намудани чиноят ҷалб карда мешавад.

Таҳдид – ин огоҳӣ оид ба оқибати номатлуб барои ноболиг ва ё шахсони наздики ӯ дар сурати муқобилият намудани ноболиг ба қӯшишҳои ҷалбқунанда (таҳдиҳои қуштан, расонидани зарари дараҷаи ба саломатӣ вазниниашон гуногун, бачабозӣ, таҷовуз ба но-мус, нобуд кардани амвол ва ғайра)¹⁵⁰.

Тарзҳои дигари ҷалб намудани шахси ноболиг дар чиноят, ҳаракатҳои шуда метавонанд, ки барои барангезиши кина ё ки ҳасад нисбати шахсони муайян, шиддат додани ҳоҳиши тамаъқорона ва ҳоҳиши зиёди фоидаситонӣ ва ҳоказо равона карда шуданд. Ҳамин тавр, М. соли таваллудаш 14.02.1985 дар давоми моҳи ноябри соли 2013 дар назди яке аз мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе ба фурӯши маҳсулоти ҳӯроквории ҷуворимакка (кукуруз) ва иони қандини тунуке, ки дар рӯяш нақши тӯрдор машғул буданаш, бо шаҳрванд Ҷ., ки дар ҳамин ҷой ба фурӯши маҳсулоти ҳӯроквории ҳамирии дар миёнаш ҳасиб, панир ва қабудидошта (шаурма, хотдог) машғул буд, шиносоӣ пайдо кардааст. Зимни шиносоӣ, Ҷ. аз судшаванд ҳоҳиши кардааст, ки ба ӯ ягон ҷой барои пас аз анҷоми вақти корӣ гузоштани асбобҳои тайёркунии ҳурокро ёфта дихад. М. таҳҳонаи манзили истиқома-

¹⁵⁰ Тафсир ба КҶ ҶТ // Зери таҳрири Шарипов Х.Х. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 370.

тиашро ба Ч. пешниҳод карда гуфтааст, ки асбобхояшро хар рӯз оварда дар ин таҳхона гузорад ва ба ў гуфтааст, ки дар ин чой ягон асбобхояш мавриди тасарруф қарор намегиранд, зеро худаш онҳоро нигоҳубин мекардааст. Ч. бовар карда, аз ҳамон вақт ин чониб (то 1 январи соли 2014) баъди анҷоми вақти кориаш асбобхоя зикршударо оварда дар таҳхонаи ў мегузаштааст. Бинобар сабаби аз санаи 1 январи соли 2014 ба таътили зимистона баромадани хонандагони мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ, Ч. фаъолияти кориашро муваққатан қатъ намуда, асбобҳои хӯроктайёркуниашро дар таҳхонаи М. барои нигоҳдошти муваққатӣ гузашта, ба кор набаромадааст. М. таҳминан санаи 10-11 январи соли 2014 таҳминан соати 19:00 бо мақсади тасарруфи молу мулки Ч., ноболиг Р., ки соли таваллудаш 14.04.1998 мебошад, ба содир намудани ин ҷиноят ҷалб намуда, аз рӯйи маслиҳати пешакӣ озодона вориди таҳхонаи истиқоматиашон гардида, асбобҳои хӯроктайёркуниро бурда дар хонаи яке аз хешвонданонашон муваққатан нигоҳ доштанд. Сипас, таҳминан 13-14 январи соли 2014 таҷхизоти тасарруf-кардаашонро ба маблаги 800 сомонӣ фурӯҳтаанд ва ин маблагро байни ҳамдигр тақсим намудаанд, ки дар натиҷа ба ҷабрдида Ч. ба маблаги 2000 сомонӣ зарар расонидаанд. Суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе кирдори М.-ро бо бандҳои «б, в» қисми 2 моддаи 245 ва қисми 1 моддаи 165 КҶ ҶТ бандубаст намуд¹⁵¹.

Таркиби ин ҷиноят расмӣ буда, аз давраи моил қунонидани ноболиг ба содир намудани ҷиноят новобаста аз оне, ки ў ягон хел ҷиноят содир намудааст ё не, хотимаёфта ҳисобида мешавад. Агар, дар зери таъсири шахси қалонсол ноболиг қасди содир намудани ҷиноятро пеша қунад, ҷалб намудан бавуқӯломада ҳисобида мешавад.

Тарафи субъективии ин ҷиноятро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад, яъне гунаҳгор дарк мекунад, ки дар содир намудани ҷиноят барьalo ноболигро ҷалб менамояд ва онро меҳоҳад.

Ҳолати рӯҳии ҷабрдидаи ноболиг ба инобат гирифта намешавад. Яъне, оид ба огоҳ будани ноболиг ҷиҳати содир намудани амалҳояш аҳаммият надорад. Ҳолатҳое дар таҷриба мушоҳида мегарданд, ки ноболиг оид ба ҷиноят будани кирдораш умуман тасаввурот надорад, аммо субъекти ҷиноят дарк менамояд, ки ноболиг оид ба ҷиноят будани кирдораш тасаввурот надорад. Дар ҷунун маврид низ, шахси ба синни ҳаждаҳсола расида барои ҷалби

¹⁵¹ Бойгонии суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе // Парвандаи ҷиноятии № 1 – 271/2014.

шахси ноболиг ба содир намудани чиноят ба ҷавобгарии чиноятӣ кашида мешавад. Ҳамин тавр, Р. таҳминан охирҳои моҳи июни соли 2001 баъд аз вафоти бародараши И. аз чуқурии сандалии ҳавлии истиқоматиашон, ки дар он ҷой бародараши И. истиқомат мекардааст, 6071 грамм воситай нашъадори навъи «героин» - ро дар дохири шаш адад бастаҳои селофанӣ мавҷудбуدارо дарёфт намуда, бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан онҳоро дар ҳамон чуқурии сандалий пинҳон намуда, фурсати қулайро барои фурӯши онҳо мунтазир шудааст. Барои амалӣ намудани ин мақсадаш, Р. бо ҳамсари марҳум бародараши М. маслиҳати пешакӣ кардааст. Бо мақсади амалӣ намудани нияти чинояткоронаи худ, Р. ҷандин маротиба амалҳои чинояткоронаро баҳри фурӯши маводи зикргардида пеша кардааст. Аз ҷумла, Р. бо мақсади ошкор нагардидани кирдори чинояткоронаи худ, духтари ноболиги худаш Б – ро, ки соли таваллудаш 21 октябри соли 1990 мебошад (шонздаҳсола), ба содир намудани чинояти маҳсусан вазнин ҷалб намуда, санаи 31 марта соли 2007 то нисфириӯзӣ ва бегоҳириӯзӣ дар ду лаҳза Р. миқдори 6071 грамм воситай нашъадори навъи героинро ба дохири ҳалтаҳои селофанӣ гузошта, сипас онҳоро бе ҳабардор намудани духтари ноболигаш Б. дода, фармудааст, ки он ҳалтаҳои ба ҳонаи истиқоматии М. расонад. Ноболиг Б. бехабар аз нияти ғаразноки падараш, воситай нашъадори зикргардидаро дар ду навбат ба ҳамсари марҳум амакаш М. дастрас намудааст. Суди шаҳри Ҳуҷанд кирдори Р – ро бо банди «д» қисми 4 моддаи 200 ва банди «б» қисми 4 моддаи 165 КҶ ҶТ бандубаст намудааст¹⁵².

Субъекти чиноят шахси воқеии мукаллафе эътироф карда мешавад, ки дар вакти ҷалб ноболигон ба содир намудани чиноят, ба синни ҳаждаҳсолагӣ расидааст.

Қарори Пленуми Судии Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти №6 аз 12-уми декабри соли 2002 пешбинӣ намудааст, ки дар вакти таҳrik намудани ноболиг ба содир кардани чиноят, ҳаракатҳои шахси қалонсол бояд бо моддаи 165 КҶ ҶТ, ҳамчунин бо қонуне, ки ҷавобгариро барои дар шарикӣ (дар намуди таҳrikкунанда) содир намудани чинояти мушаҳҳас муқаррар намудааст, бандубаст карда шавад¹⁵³.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавғонкиаш, категорияи чинояти дар қисми 1 моддаи 165 КҶ ҶТ пешбинигардида начандон вазнин эътироф мешавад.

¹⁵² Бойгонии суди шаҳри Ҳуҷанд // 2011.

¹⁵³ Маҷмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 15.

Қисми 2 моддаи 165 КЧ ҶТ чавобгариро барои содир намудани савдои қӯдакон аз ҷониби падару модар, омӯзгор ё шахси дигари қонунан ба зимааш тарбияи шахсони ноболиг гузошташуда, пешбинӣ менамояд.

Шахси дигари қонунан ба зимааш тарбияи шахсони ноболиг гузошташуда дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд” ҳамчун шахсоне, ки падару модарро иваз мекунанд, қабул гардидааст. Тибқи сарҳати дуюми моддаи 4 ин Қонун шахсоне, ки падару модарро иваз мекунанд - васӣ, парастор, фарзандхондагон, шахсоне, ки дар асоси шартнома қӯдакро тарбия мекунанд, дигар намояндан-ғони қонунии онҳо, муассисаҳо ва дигар ташкилотҳо, ки қӯдак дар таълиму тарбияи онҳо қарор дорад, эътироф мешаванд.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавғонкиаш, категорияи ҷинояти дар қисми 2 моддаи 165 КЧ ҶТ пешбинигардида дараҷаи миёна эътироф мешавад.

Дар қисми 3 моддаи 165 КЧ ҶТ чавобгарии ҷиноятӣ барои бо зӯроварӣ ё таҳдиди истифодаи он ҷалби ноболигон ба содир намудани ҷиноят, муқаррар гардидааст. Ин маъни онро дорад, ки ноболигро ба воситаи зӯроварӣ, яъне лату қӯб кардан, расонидани ягон намуди заарар ба саломатӣ ё ин ки таҳдид нисбати татбиқ намудани зӯроварии ҷисмонӣ, ба содир намудани ҷиноят ҷалб менамояд.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавғонкиаш, категорияи ҷинояти дар қисми 3 моддаи 165 КЧ ҶТ пешбинигардида низ дараҷаи миёна эътироф мешавад: бо маҳрум соҳтан аз озодӣ ба муҳлати аз ду то панҷ сол бо маҳрум кардан аз ҳукуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба муҳлати то панҷ сол ё бидуни он ҷазо дода мешавад.

Дар қисми 4 моддаи 165 КЧ ҶТ ду ҳолати маҳсусан вазнинкунандай ҷалби ноболигон ба содир намудани ҷиноят муқаррар гардидааст.

Ҳамин тавр, ҳаракати дар қисми якум, дуюм ё сеюми ҳамин модда пешбинишуда, ки бо ҷалби шахси ноболиг:

а) ба гурӯҳи муташаккил ё иттиҳоди ҷиноятӣ (ташкилоти ҷиноятӣ) анҷом дода шудааст;

б) ҷиҳати содир намудани ҷинояти вазнин ва маҳсусан вазнин анҷом дода шудааст.

Ҷалби ноболигон ба содир намудани ҷиноят аз ҷониби гурӯҳи муташаккил содиршуда эътироф мешавад, агар он аз ҷониби

гурӯхи устувори шахсоне, ки пешакӣ барои содир кардани як ё якчанд чиноят муттаҳид шудаанд, содир шуда бошад.

Мутобиқи қисми 4 моддаи 39 КҔ ҔТ иттиҳоди чиноятӣ (ташкilotи чиноятӣ) муттаҳидшавии ду ё якчанд гурӯхи муташаккил эътироф мешавад, ки барои содир намудани чиноятҳои вазнин ё маҳсусан вазнин ба ташкilotи устувор таъсис ёфта, фаъолияти он ба тақсимоти вазифаи идоракунӣ, таъмин ва иҷрои мақсадҳои чинояткоронаи иттиҳод дар байни аъзои иттиҳод ва соҳторҳои он асос меёбад.

Агар, ноболиг ба чинояте ҷалб карда шуда бошад, ки аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавғоникиаш вазнин ва маҳсусан вазнин бошад, пас кирдори гунахгор бо банди “б” қисми 4 моддаи 165 КҔ ҔТ бандубаст карда мешавад.

Мафҳуми категорияҳои чиноят дар моддаи 18 КҔ ҔТ мустаҳкам гардидааст. Тибқи қисми якуми он, кирдорҳои дар ҳамин Кодекс пешбинигардида вобаста ба ҳусусият ва дараҷаи ҳавғи барои ҷамъият доштаашон ба чиноятҳои начандон вазнин, дараҷаи миёна, вазнин ва маҳсусан вазнин тақсим мешаванд.

Дар қисми 4 моддаи 18 КҔ ҔТ мафҳуми чиноятҳои дараҷаи ба ҷамъият ҳавғоникиашон вазнин ва дар қисми 5 ин модда мафҳуми чиноятҳои дараҷаи ба ҷамъият ҳавғоникиашон маҳсусан вазнин муқаррар гардидааст:

— кирдорҳои қасдан содиршудае, ки ҷазои ҳадди аксари барои онҳо дар ҳамин Кодекс пешбинигардида аз дувоздаҳ соли маҳрум соҳтан аз озодӣ зиёд нест, чиноятҳои вазнин эътироф мешаванд;

— кирдорҳои қасдан содиршудае, ки ҷазои ҳадди аксари барои онҳо дар ҳамин Кодекс зиёда аз дувоздаҳ соли маҳрум соҳтан аз озодӣ ё ҷазои қатл пешбинӣ гардидааст, чиноятҳои маҳсусан вазнин эътироф мешаванд.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавғоникиаш, категорияи чинояти дар қисми 4 моддаи 165 КҔ ҔТ пешбинигардида вазнин эътироф мешавад.

Ҷалби шахси ноболиг ба содир намудани кирдорҳои зиддиҷамъияти

Ҷалби шахси ноболиг ба содир намудани кирдорҳои зиддиҷамъияти ҳамчун чиноят дар моддаи 166 КҔ ҔТ муқаррар гардида, аз се қисм иборат мебошад.

Ҷалби шахси ноболиг ҷиҳати истеъмоли мунтазами нӯшо-киҳои спиртӣ, истеъмоли мунтазам ғайритибии моддаҳои саҳт-таъсир ё дигар моддаҳои мадхушкунанда, ё ба фоҳишагарӣ, овора-

гардӣ, гадой, ки аз ҷониби шаҳси синнаш ба ҳаждаҳсолагӣ расида қодир шудааст.

Объекти ҷинояти мазкур муносибатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории ҷинояти хифзшавандае, ки инкишофи мӯътадили ҷисмонию рӯҳии шаҳси ноболиг ва ахлоқу тарбияи дурусти ўро таъмин менамоянд, ба ҳисоб меравад.

Тарафи объективии ҷиноятро кирдор дар шакли ҳаракат ифода мегардад, яъне ҷалб намудан барои:

- истеъмоли мунтазами нӯшокиҳои спиртӣ;
- истеъмоли моддаҳои сахттаъсир;
- истеъмоли моддаҳои мадхушкунанда;
- фоҳишагарӣ;
- ба оворагардӣ;
- ба гадой.

Аз рӯйи соҳти таркиб, таркиби ҷинояти мазкур алтернативӣ ҳисобида мешавад ва аз лаҳзаи яке аз кирдорҳои зикр гардидаро қодир намудан, ҷиноят хотимаёфта эътироф мешавад.

Кирдорҳои зиддиҷамъияти гуфта, қонунгузор истеъмоли нӯшокиҳои спиртӣ ё ки моддаҳои мадхушкунанда, боз машғул будан бо фоҳишагарӣ, оворагардӣ ё ки гадоиро маънидод месозад.

Истеъмоли нӯшокиҳои спиртӣ ё ки моддаҳои мадхушкунанда дар синну соли наврасӣ ба инкишофи ҷисмонӣ ва рӯҳии ноболигон зарари воеӣ расонида, метавонанд ба қасалии майзадагии доимӣ оварда расонанд.

Ба фоҳишагарӣ машғул будан на факат барои инкишофи ҷисмонии наврасон зароavar аст, балки ба ташаккулёбии маънавии шаҳсият таъсири манғӣ мерасонад.

Оворагардӣ ва гадой низ инкишофи мукаррарӣ ва ташаккулёбии шаҳсияти ноболигро вайрон месозанд, ба хониш монеагӣ намуда, майлу рагбати муфтҳӯриро инкишоф медиҳанд.

Ҷалб намудани ноболиг дар мунтазам истеъмол намудани нӯшокиҳои спиртӣ ё ки моддаҳои мадхушкунанда - ин моил қуонидани ноболиг барои истеъмоли ин гуна нӯшокиҳо ё ки моддаҳо на кам аз се бор дар давоми вақти кӯтоҳ, эътироф мешавад¹⁵⁴.

Ҷалб намудан метавон дар бовар қунонидан, меҳмондорӣ намудан, ваъда намудани ягон шакли манфиатҳо ва ба инҳо монанд, ифода ёбад.

Ҷалб намудан ба фоҳишагарӣ, оворагардӣ ё ки гадой метавонанд дар ваъдаҳои манфиатҳои моддӣ, таҳди迪 маҳрум соҳтани

¹⁵⁴ Тафсир ба КҶ ҶТ // Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 373.

ёрии моддӣ ё ки аз хона берун кардан, хоҳишҳо ва бовар кунонидан бо истифода бурдани нуфузи шахсӣ дар назди ноболиг ва монанди ин ҳаракатҳо, ифода ёбанд.

Тарафи субъективии ин чиноятро гунох дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад. Шахс дарк менамояд, ки дар содир намудани кирдорҳои зиддиҷамъияти ноболигро ҷалб намуда истодааст ва хоҳони он аст.

Субъекти ин чиноят - шахси воқеии мукаллафе эътироф карда мешавад, ки дар вакти содир намудани ҷалби шахси ноболиг ба содир намудани кирдорҳои зиддиҷамъияти, ба синни ҳаждаҳсолагӣ расидааст.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавғонкиаш, категорияи чинояти дар қисми 1 моддаи 166 КҶ ҶТ пешбинигардида начандон вазнин эътироф мешавад; бо корҳои ислоҳӣ ба муҳлати то як сол ё маҳрум соҳтан аз озодӣ ба муҳлати то ду сол ҷазо дода мешавад.

Дар қисми 2 моддаи 166 КҶ ҶТ ҷалби шахси ноболиг ба содир намудани кирдорҳои зиддиҷамъиятиро бо ҳолати вазнинкунанда муқаррар намудааст. Он вакът шахс тибқи ин қисми ҳамин модда ба ҷавобгарӣ қашида мешавад, ки агар кирдори зикргардида аз ҷониби падару модар, омӯзгор ё шахси дигари қонунан ба зиммааш тарбияи шахсони ноболиг гузошташуда, содир шуда бошад.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавғонкиаш, категорияи чинояти дар қисми 2 моддаи 166 КҶ ҶТ пешбинигардида дараҷаи миёна эътироф мешавад.

Дар қисми 3 моддаи 166 КҶ ҶТ се ҳолати маҳсусан вазнинкунаандай ҷалби шахси ноболиг ба содир намудани кирдорҳои зиддиҷамъияти муқаррар гардидааст, яъне ҳаракати пешбининамудаи қисми якум ё дуюми ҳамин модда, агар:

- а) нисбат ба ду ё якчанд ноболиг содир шуда бошад;
- б) бо зӯроварӣ ё таҳдиди истифодаи он содир шуда бошад;
- в) такроран содир шуда бошад.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавғонкиаш, категорияи чинояти дар қисми 3 моддаи 166 КҶ ҶТ пешбинигардида дараҷаи миёна эътироф мешавад.

Савдои қӯдакон

Савдои қӯдакон ҳамчун чиноят дар моддаи 167 КҶ ҶТ пешбинӣ гардидааст. Моддаи мазкур аз се қисм в эзоҳ иборат мебошад.

Мувофиқи моддаҳои 34, 35 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон модар ва қӯдак дар зери ҳимояи маҳсуси давлат қарор до-

ранд ва онҳо барои истифодаи шахсӣ, инчунин истифода намудани нобологон ба меҳнатҳои вазнин ва дар ҷойхое, ки ба онҳо зарар мерасонанд, иҷозат дода намешавад. Ҳамчунин Ҷумҳурии Тоҷикистон уҳдадор аст, ки ҳуқӯқ ва озодиҳои кӯдакро ҳимоя намояд, ки ин меъёр яке аз сарчашмаҳои байналмилалии санадҳои меъёрии ҳукуқии тасдиқшуда ба ҳисоб меравад.

Объекти гурӯҳии ин ҷиноятро муносибатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории ҷиноятӣ ҳифзшаванде, ки манфиатҳои шахсиятро таъмин мекунанд, ташкил медиҳад.

Объекти бевоситай ҷиноятро муносибатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории ҷиноятӣ ҳифзшаванде, ки озодӣ ва инкишофебии мӯътадили рӯхиву ҷисмонии ноболигонро таъмин менамоянд, ташкил медиҳад.

Л.И. Беляева, Н.Г. Кулакова¹⁵⁵, Ю.Е. Пудовочкин ва дигар олимону мутахасисони соҳа¹⁵⁶ низ объекти ин ҷиноятро озодӣ ва инкишофебии мӯътадили рӯхиву ҷисмонии ноболигон эътироф менамоянд.

Савдои кӯдакон предмети ҷиноят надорад, яъне ҷинояти бе предмет ҳисобида мешавад, барои он ки инсонро бо ашё ва предмети олами моддӣ баробар доностан нодуруст аст. Дар ҷинояти мазкур ноболиг ҳамчун ҷабрдида ҳисобида мешавад. Инчунин, во-лидайн, васӣ, парастор ва дигар шахсон метавонанд ҳамчун ҷабрдида эътироф шаванд, агар савдои кӯдакон бар зидди розигии онҳо содир шуда бошад.

Тарафи объективии ҷинояти дар моддаи 167 КҔ ҶТ пешбинигардида аз чунин кирдорҳои зиддиҳукукӣ иборат мебошад:

1. ҳариди кӯдакон новобаста аз намуд ва шаклҳои маҷбур-созӣ;
2. фурӯши кӯдакон новобаста аз намуд ва шаклҳои маҷбур-созӣ.

Маълум аст, ки ҳангоми соҳтани диспозитсияи меъёри мазкур, қонунгузор ба истифодаи истилоҳҳои дигар соҳаи ҳуқӯқ роҳ додааст. Ҳарид ё фурӯш аз соҳаи ҳуқӯқи маданий сарчашма мегирад.

Дар моддаи 521 Кодекси мадании Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳариду фурӯшро чунин шарҳ додааст: мутобики шартномаи ҳариду фурӯш як тараф (фурӯшанд) уҳдадор мешавад, ки молро ба моликияти тарафи дигар (ҳаридор) дихад ва ҳаридор уҳдадор мешавад ин молро қабул карда, бар ивазаш маблағи муайянни пулӣ супорад.

¹⁵⁵ Беляева Л.И., Кулакова Н.Г. Торговля несовершеннолетними и меры борьбы с ней. М., 2001. С. 29.

¹⁵⁶ Пудовочкин Ю.Е. Ответственность за преступления против несовершеннолетних по российскому уголовному праву. СПб., 2002. С. 143.

Мувофики мұқаррарати Конуни Җумхури Тоҷикистон “Дар бораи мүковимат ба савдои одамон ва расонидани кӯмак ба курбониёни савдои одамон” хариду фурӯши одам ҳамчун анҷом дода ни аҳди дутарафаи муздинок, ки ба супоридани одам аз ҷониби шахси ўро дар асоси конунӣ ё гайриқонунӣ таҳти вобастагиаш қарордода ба шахси (шахсони) дигар бар ивази подош равона шудааст, фаҳмида мешавад.

Вобаста ба ин, зери мағҳуми “харид” муздинок ба даст оварданни ноболиг ва зери мағҳуми “фурӯш” бошад, супоридани ноболиг бар ивази маблағ эътироф карда мешавад. Ба ҷавобгарии ҷинояти барои савдои кӯдакон ҳам харидор ва ҳам фурӯшанда қашида мешаванд.

Дар ҳолате, ки агар шартнома бо зани ҳомиладор оид ба супурдани навзоди аз тарафи ўтаваллудмекарда бо шахсони дигар баста шавад ва аз ҷониби модар қабул намудани мукофоти пулӣ, кирдор бояд бо моддаҳои 32 ва 167 Кодекси ҷинояти Җумхурии Тоҷикистон ҳамчун сўйқасд ба ҷиноят баҳо дода мешавад.

Гайриқонунӣ супурдани кӯдак ба хешу таборони наздик, аз ҷумла ба модаркалон, дар ҳолати чой доштани баҳс оид ба ҳуқуқи тарбияи кӯдак, таркиби ҷинояти мазқурро ташкил намедиҳад.

Мувофики мұқаррарати диспозитсияи моддаи 167 КҔ ҔТ, савдои кӯдакон ҷавобгарии ҷиноятиро новобаста аз намуд ва шаклҳои маҷбурсозӣ ба миён меорад.

Дар диспозитсияи моддаи 167 КҔ ҔТ мағҳумҳои ҳуқуқи маданӣ истифода гардидааст ва мантиқан дуруст шуморидан мумкин аст, ки лаҳзаи хотимаёбии “харид” ва “фурӯш”, ки дар моддаи мазкур истифода шудааст, ба лаҳзаи хотимаёбии чунин кирдорҳо мувофиқ аст. Лаҳзаи хотимаёбии “харид” додани пул ва лаҳзаи хотимаёбии “фурӯш” супоридани ноболиг ба шахси дигар фаҳмида мешавад. Олимони соҳа Л.Д. Гаухман, И.Я. Козаченко ва Л.Ю. Егорова¹ низ лаҳзаи хотимаёбии ҷинояти мазқурро супоридани ноболиг ба харидор ва аз тарафи харидор додани пул, эътироф менамоянд². Ҳамин тавр, С. рӯзи 20 августи соли 2014 фарзанди гайриникоҳии худ, духтарчааш М –ро таваллуд карда, баъди аз ширхорагӣ баровардан, қасдан бо мақсади раҳӣ ёфтани аз кӯдак ва ба даст даровардани маблағи пулӣ, аз пайи ҷустуҷӯи харидори кӯдак мегардад. Аз ин қасди ҷинояткоронаи С. кормандони РМЗЧМ ВКД Җумхурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд ҳабардор

¹ Егорова Л.Ю. Торговля несовершеннолетними: проблемы квалификации: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2016. С. 110.

² Уголовное право. Часть Общая и Особенная: учебник / Под ред. Л.Д. Гаухмана, Л.М. Колодкина, С.В. Максимова. М., 1999. С. 378.

гашта, баҳри дастгир ва ошкор намудани қасди чинояткоронаи ў, нақшай амалиёти оперативӣ – ҷустуҷӯй қашида, ҳангоми гузаронидани ҷорабинии «ҳаридории озмоиши» санаи 2 январи соли 2016 таҳминан соати 10:40 дар назди маркази дилшиносии вилояти Суғд, зимни ба маблаги 400 (ҷорсад) доллари ШМА, ки ба амалиёт истифода бурда шуда буд, дарёфт карда, ҳамчун далели шайъӣ гирифта шудааст. Суди шаҳри Ҳучанд кирдори С – ро бо қисми 1 моддаи 167 КҶ ҔТ бандубаст намуда, ба ў дар асоси санксиия ҳамин модда ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати панҷ сол бо адой ҷазо дар колонияҳои ислоҳии дорои низомаш умумӣ бо мусодираи молу мулк таъйин кард¹.

Тарафи субъективии моддаи мазкурро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад. Гунахгор дарк мекунад, ки қӯдакро ба шахсони бегона месупорад ва меҳоҳад, ки қӯдак зери идоракуни онҳо бошад.

Ангезаи чинояти мазкур гуногун буда метавонад: ғараз, ҳоҳиши аз қӯдак ҳалос шудан, доштани манфиати шаҳсӣ ва ғайра. Ангеза ба бандубости таркиби ин чиноят таъсир намерасонад, зоро дар диспозитсияи моддаи 167 КҶ ҔТ пешбинӣ нашудааст.

Мақсад ҳам гуногун буда метавод: истисмори қӯдак, фарзанд-хондӣ ва ғайра. Ҳамаи ҳелҳои мақсадҳо ба ғайр аз мақсади аз ҷабрдида гирифтани узв ё бофтаҳои бадан барои пайвандсозӣ, ҳамчунин ғайриқонунӣ истифода намудани ў бо мақсадҳои репродуктивӣ ё таҳқиқоти биотиббӣ, барои бандубости ин таркиби чиноят аҳаммият надоранд.

Субъекти чинояти дар моддаи 167 КҶ ҔТ пешбинигардида шаҳси воқеии мукаллафе эътироф мешавад, ки дар вақти содир намудани чиноят ба синни шонздаҳсолагӣ расидааст.

Ба ҳайси ҳаридор дилҳоҳ шаҳси воқеии мукаллафи ба синни шонздаҳсолагӣ расида баромад карда метавонад. Фурӯшандада бошад, чунин аломуатҳоро низ дорад, аммо асосан волидайн, васӣ, парастор ва ё дигар шаҳс, ки қӯдак дар таъминоти ў мебошад, ба-ромад карда метавонанд. Дар таҷриба ҳолатҳое ба назар мера-санд, ки ҳатто модар дар синни ноболигӣ қӯдак таваллуд карда, онро мефурӯшад. Ҳамин тавр, ноболиг X., соли таваллудаш 1995, санаи 27 июни соли 2013 соати 01:20 дар таваллудхонаи шаҳри Ҳучанд фарзанди ҷинсаши занро таваллуд карда, баъди таваллуд карданаш аз тарбия ва нигоҳубин кардани фарзандаш даст қашида, мақсади ба ягон шаҳс фурӯхтани қӯдакро кардааст. Таҳминан, санаи 15 июля соли 2013, дар шаҳри Ҳучанд бо шаҳрванд Р. во ҳӯрда, ба ў оид ба имконияти тарбия ва қалон кардани фарзандаш

¹ Бойгонии суди шаҳри Ҳучанд // Парвандаи чиноятии № 1-159/16.

надоштанаш нақл намуда, хохиш кардааст, ки барои фарзандаш ягон харидор дарёфт намояд. Аммо, Р. ба ноболиг X. тавсия доаст, ки беҳтараш кӯдакро ба хонаи бачагон бурда супорад. Санай 10 августи соли 2013 ноболиг X. ба Р. хабар додааст, ки мақсади кӯдакашро ба маблағи 2000 сомонӣ фурӯхтанро доштааст. Санай 13 августи соли 2013 Р. оид ба мақсади чинояткоронаи X. ба РМЗЧМ ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд оид ба чора андешидан бо ариза муроҷиат намудааст. Худи ҳамон рӯз, баҳри дастгир намудани ноболиг X., нақшай фаврӣ тартиб дода, ба воситаи ҷорабинии «ҳаридории озмоишӣ» ба он ҳуди Р. ҳамчун ҳаридори шартӣ ҷалб гардидааст. Ҳаридори шартӣ, шаҳрванд Р. маблағи 2000 сомониро ҳамроҳаш гирифта, таҳминан соати 14:20 дар назди бинои истиқоматии X. во меҳӯранд. X. фарзандашро ба маблағи 2000 сомонӣ ба Р. мефурӯшад. Суди шаҳри Ҳуҷанд кирдори X. бо қисми 1 моддаи 167 КҔ ҔТ гунахгор дониста, ба ў бо ин модда ва бо дастрасии моддаҳои 63 ва 87 КҔ ҔТ ҷазо дар намуди маҳрум сохтan az oзодӣ ба муҳлати се сол бо нигоҳ доштан дар колонияҳои тарбиявии дорои низомаш умумӣ, таъйин кард¹.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокиаш, категорияи чинояти дар қисми 1 моддаи 167 КҔ ҔТ пешбинигардида, вазнин эътироф мешавад.

Дар қисми 2 моддаи 167 КҔ ҔТ хафт ҳолати вазнинкунандай савдои кӯдакон муқаррар қарда шудааст ва тибқи он, кирдорҳо, ки дар қисми якӯми ҳамин модда пешбинӣ шудаанд, агар:

- а) тақроран;
- б) аз ҷониби гурӯҳи шаҳсон бо маслиҳати пешакӣ (Қонуни ҔТ аз 18.06.2008 № 386);
- в) нисбати ду ё зиёда ноболиг;
- г) бо истифодаи зӯроварии барои ҳаёт ва саломатӣ ҳавфнок ё таҳдиidi истифодаи чунин зӯроварӣ;
- д) бо мақсади аз ҷабрдиа гирифтани узв ё бофтаҳои бадан барои пайвандсозӣ, ҳамчунин гайриқонунӣ истифода намудани ў бо мақсадҳои репродуктивӣ ё таҳқиқоти биотибӣ;
- е) аз тарафи шаҳси мансабдор ё намояндаи ҳокимият бо истифодаи вазифаҳои хизматӣ, ё дигар шаҳсе, ки дар ташкилотҳои тиҷоратӣ ё дигар ташкилотҳо вазифаи идоракуниро иҷро мекунад;
- ё) бо ҷойивазкунии ҷабрдиа тавассути сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон содир шуда бошад.

Мафҳуми тақрори чиноят дар моддаи 19 КҔ ҔТ пешбинӣ гардидааст, ки тибқи он тақроран савдои кӯдакон кирдоре эътироф

¹ Бойгонии суди шаҳри Ҳуҷанд // Парвандаи чиноятии № 1-417/13.

мешавад, ки шахс дар вакти гуногун ду ё зиёда маротиба чинояти дар модда ё қисми моддаи 167 КЧ ҖТ-ро содир намудааст. Дар сурати чой доштани чунин ҳолат, субъекти чиноят бо банди “а” қисми 2 моддаи 167 КЧ ҖТ ба ҷавобгарӣ қашида мешавад. Дар назарияи ҳукуки чиноятӣ чунин намуди такрориро такрории соғ меноманд.

Дар сурати мутобики қонун барҳам ҳӯрдан ё бардоштани доди судӣ барои чинояти пеш содиршуда, инчунин дар ҳолатҳои аз ҷавобгарӣ озод кардани шахс бо сабаби гузаштани муҳлати ба ҷавобгарии чиноятӣ қашидан, кирдор бо банди «а» қисми 2 моддаи 167 КЧ ҖТ бандубаст карда намешавад.

Агар, савдои ноболиғон аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ содир шуда бошад, пас кирдори шахс бо банди “б” қисми 2 моддаи 167 КЧ ҖТ бандубаст карда мешавад. Савдои ноболиғон бо маслиҳати пешакӣ аз ҷониби гурӯҳи шахсон содиршуда эътироф мешавад, агар дар он шахсоне иштирок карда бошанд, ки дар ҳусуси якҷоя содир намудани он пешакӣ маслиҳат кардаанд.

Дар банди “в” қисми 2 моддаи 167 КЧ ҖТ ҷавобгарии чиноятӣ барои савдои ду ё зиёда қӯдакон муқаррар гардидааст. Ду ва зиёда савдои қӯдакон бояд бо қасди ягона ва дар муддати кӯтоҳи вакт содир карда шаванд, вагарна такроран ҳариду фурӯши ноболиғон эътироф карда мешавад. Мисол, Б. бо мақсади фурӯши бародару ҳоҳар, онҳоро ба Ш. супорида аз ӯ маблаги муайянӣ пулӣ ва як адад автомашина мегирад.

Савдои қӯдак бо истифодаи зӯрӣ ё таҳдиди истифодаи он содир шавад, кирдори шахс бо банди “г” қисми 2 моддаи 167 КЧ ҖТ бандубаст карда мешавад. Қонунгузории чиноятӣ зери маънои истифодаи зӯрӣ, ҳам зуроварии ҷисмонӣ ва ҳам рӯҳиро дар назар додар.

Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат ба савдои одамон» мағҳуми маҷбуркунӣ чунин шарҳ дода шудааст: таъсиррасонии ҷисмонӣ ё рӯҳӣ ба дигар инсон бо мақсади водор намудани ӯ бар хилоғи ё қатъи назар аз ироди ва розигиаш ба содир намудани ягон ҳаракатҳо ё рад кардани содир намудани онҳо ба фоидаи шахси маҷburkunanda ё дигар шахсон бо роҳи одамрабоӣ ё бо роҳи зурӣ маҳдудкунии озодии шахси маҷburshavanda, нисбат ба вай истифода бурдани зӯроварии ҷисмонӣ, шахвонӣ ё рӯҳӣ ва ё дигар таҳдидҳо, иръоб (шантаж) ва ё бо мақсадҳои зикр гардида истифода бурдани моддаҳои заҳролуд, саҳттаъсир ё дигар моддаҳои мадхушкунанда, ҳамчунин ба воситаи қасдан фароҳам

овардан ва (ё) истифода бурдани вазъияти ноилочй ё ҳолати очизии шахси маҷбуршаванда.

Дар ин асно, зери мағхуми “зуроварии чисмонӣ” истифодаи гайриқонунии зӯроварӣ ба бадани инсон, ки зарар ба саломатиаш мерасад, фахмида мешавад.

Зери мағхуми «зӯроварии рӯҳӣ» ба ҳолати рӯҳии инсон ё ба наздикиони ў бо роҳи таҳдиҳи күштн, расонидани зарар ба саломатӣ, амвол ва гайра таъсир расонидан, фахмида мешавад.

Агар савдои кӯдак бо мақсади аз ҷабрдида гирифтани узв ё бофтаҳои бадан барои пайвандсозӣ, ҳамчунин гайриқонунӣ истифода намудани ў бо мақсадҳои репродуктивӣ ё таҳқиқоти биотиббӣ содир шуда бошад, пас кирдор бо банди “д” қисми 2 моддаи 167 КҶ ҶТ бандубаст карда мешавад.

Васеъ шудани имконияти соҳаи тиб оид ба аз як шахс ба шахси дигар гузаронидани аъзои бадан ё бофтаҳо (пайвандсозӣ) барои ба даст овардани маводи донорӣ, талаботро ба миён овардааст. Ин ҳолатҳо метавонанд ба савдои кӯдакон ҷиҳати ба даст овардани аъзои бадан ё бофтаҳо барои истифода дар пайвандсозӣ оварда расонанд.

Ҳамин тавр, мақсади ҷиноят дар банди “д” қисми 2 моддаи 167 КҶ ҶТ ба сифати аломуни ҳатмии тарафи субъективии ин ҷиноят ба ҳисоб меравад, яъне бо мақсади аз ҷабрдида гирифтани узв ё бофтаҳои бадан барои пайвандсозӣ, ҳамчунин гайриқонунӣ истифода намудани ў бо мақсадҳои репродуктивӣ ё таҳқиқоти биотиббӣ.

Банди “е” қисми 2 моддаи 167 КҶ ҶТ ҷавобгарии ҷиноятиро барои савдои кӯдакон аз тарафи шахси мансабдор ё намояндаи ҳокимият бо истифодаи вазифоҳои ҳокимиятӣ ё дигар шахсе, ки дар ташкилотҳои тиҷоратӣ ё дигар ташкилотҳо вазифаи идоракуниро иҷро мекунад, содир шуда бошад. Аломати фарқунандай банди мазкур дар субъекти ҷиноят ифода мегардад. Агар субъекти ин ҷиноят шахси мансабдор ё намояндаи ҳокимият бо истифодаи вазифоҳои ҳокимиятӣ, ё дигар шахсе, ки дар ташкилотҳои тиҷоратӣ ё дигар ташкилотҳо вазифаи идоракуниро иҷро мекунад, бошад, пас кирдори ў бо банди “е” қисми 2 моддаи 167 КҶ ҶТ бандубаст карда мешавад.

Чумхурии Тоҷикистон бо чумхуриҳои Афғонистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон ва Ҳитой ҳамсарҳад мебошад. Агар, савдои кӯдак бо ҷойивазқунии ҷабрдида тавассути сарҳади давлатии Чумхурии Тоҷикистон ба сарҳадҳои давлатҳои Афғонистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон ва Ҳитой содир шуда бошад,

пас кирдори шахс бо банди “ё” қисми 2 моддаи 167 КЧ ҶТ бандубаст карда мешавад. Агар, убури сарҳад тавассути ҳавопаймо сурат гирад, пас дилҳоҳ сарҳади давлате, ки ба он ҳатсайр равон аст, ҳамчун убури сарҳад эътироф мешавад.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавғонокиаш, категорияи ҷинояти дар қисми 2 моддаи 167 КЧ ҶТ пешбинигардида, вазнин эътироф мешавад.

Дар қисми 3 моддаи 167 КЧ ҶТ се ҳолати маҳсусан вазнинкунандай савдои кӯдакон мукаррар карда шудааст ва тибқи он кирдорҳои дар қисми якум ва дуюми ҳамин модда пешбинӣ шудаанд, агар:

а) боиси марги ҷабрдидаи савдои кӯдакон ва ё дигар оқибатҳои вазнин гардида бошад;

б) аз ҷониби гурӯҳи муташаккил;

в) дар ҳолати ретсидиви маҳсусан ҳавғонок содир шуда бошад.

Дар сурати фаро расидани марги ҷабрдидаи савдои кӯдакон ва ё дигар оқибатҳои вазнин, субъекти ин ҷиноят бо банди “а” қисми 3 моддаи 167 КЧ ҶТ ба ҷавобгарӣ қашида мешавад.

Марги шахс ин марги пурраи мағзи сар мебошад, ки дар фавти бебозгашти ҳуҷайраҳои он ифода мегардад, эътироф карда мешавад.

Дигар оқибатҳои вазнин мумкин аст дар ба бемории рӯҳӣ ё гирифтор шудани кӯдак бо ВНМО мубтало гардидани кӯдак ва ба ин монанд, эътироф карда шавад. Вобаста ба оқибати фарорасида, кирдори шахс ҳамчун маҷмӯи ҷиноят бо моддаи 167 ва моддаи даҳлдори КЧ ҶТ ба ҷавобгарӣ қашида мешавад.

Таркиби банди «а» қисми 3 моддаи 167 КЧ ҶТ моддӣ мебошад ва аз лаҳзаи фаро расидани марги ҷабрдидаи савдои кӯдак ва ё дигар оқибатҳои вазнин, хотимаёфта эътироф мешавад.

Банди “б” қисми 3 моддаи 167 КЧ ҶТ савдои кӯдаконро аз ҷониби гурӯҳи муташаккил содиршуда ҳамчун ҳолати маҳсусан вазнинкунанда эътироф менамояд.

Савдои кӯдакон он вакт аз ҷониби гурӯҳи муташаккил содиршуда эътироф мешавад, агар он аз ҷониби гурӯҳи устувори шахсоне, ки пешакӣ барои содир карданӣ як ё якчанд ҷиноят, аз ҷумла савдои кӯдакон муттаҳид шудаанд, содир шуда бошад.

Агар, савдои кӯдакон дар ҳолати ретсидиви маҳсусан ҳавғонок содир шуда бошад, пас кирдори шахс тибқи банди “в” қисми 3 моддаи 167 КЧ ҶТ ба ҷавобгарӣ қашида мешавад.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавғонокиаш, категорияи ҷинояти дар қисми 3 моддаи 167 КЧ ҶТ пешбинигардида маҳсусан вазнин эътироф мешавад.

Дар моддаи 167 КЧ ЧТ эзоҳ ҳамчун меъёри ҳавасмандкунӣ муқаррар карда шудааст, то ки субъекти савдои қӯдакон аз чинояти содирнамудааш даст қашад. Тибқи ин эзоҳ шахси содирнамудаи кирдорҳои пешбининамудаи қисмҳои якум ё дуюми ҳамин модда, ки ихтиёран ба мақомоти даҳлдор хабар дода, қурбонии савдои қӯдаконро озод карда бошад, ба шарте дар кирдорҳои ўтаркиби чинояти дигар мавҷуд набошад, аз ҷавобгарии чинояти озод карда мешавад.

Ба шавҳар додани духтари ба синни никоҳ нарасида

Ба шавҳар додани духтари ба синни никоҳ нарасида ҳамчун чиноят дар моддаи 168 КЧ ЧТ пешбинӣ гардидааст.

Диспозитсияи моддаи 168 КЧ ЧТ аломатҳои чинояти ба шавҳар додани духтари ба синни никоҳ нарасидаро муқаррар намудааст: ба шавҳар додани духтари ба синни никоҳ нарасида аз ҷониби падару модар ё шахсоне, ки духтар таҳти васояти онҳост ё шахсоне, ки ў тобеи онҳо мебошад, ҳамчунин далолат кардан ё мусоидат кардан барои ба шавҳар додан.

Ҳанӯз, 24 апрели соли 2010 Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон зикр намуд ки, имрӯз қонунгузории амалқунандай мамлакат синну соли акди никоҳро барои духтарон аз ҳабдаҳсолагӣ муайян мекунад. Бо мақсади бехтар омода шудани ҷавонон ба зиндагии мустақил, таъмини шароити оилаю оиласадорӣ ва тақвият додани риояи ҳуқуқу манфиатҳои қӯдакон зарур аст, ки ба қонунгузорӣ дар бораи аз ҳабдаҳ ба ҳаждаҳсолагӣ баланд кардани синну соли никоҳӣ тағиирот ворид карда шавад, то ин ки ҷавондуҳтарон ақаллан мактаби таҳсилоти умумии миёнаро ҳатм кунанд¹. Бо дарназардошти ин талабот, 21 июли соли 2010 таҳти № 613 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ворид намудани тағииру иловаҳо ба Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон” қабул гардид, ки тибқи он синни никоҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳаждаҳсолагӣ муқаррар карда шудааст. Тибқи муқаррароти қисми 2 моддаи 13 Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар ҳолатҳои истиснӣ суд ҳуқуқ дорад дар асоси ҳоҳиши шахсони никоҳшавандагӣ синни никоҳии барои марду зан муқарраршударо ба муҳлати на бештар аз як сол кам кунад. Ин

¹ Паёми Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 апрели соли 2010 // <http://www.president.tj/node/192>.

талаботи қонун ба ғамхории давлат дар бораи саломатии ҷавонон, инкишофи маънавӣ ва ҷисмонии онҳо, қобилияти барпо кардани оилаи мустаҳкам ва таъмини тарбияи мұтадили фарзандон, равона карда шудааст.

Объекти чиноят – муносибатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшавандае, ки баробарӣ ва инкишофи мұтадили ҷисмонию маънавии духтари ба синни никоҳӣ нарасидаро таъмин менамоянд, эътироф мешавад.

Дар сурати ба шавҳар додани духтари ба синни никоҳӣ нарасида, ба миён омадани оқибатҳои зарар расидан ба саломатӣ, инкишофи минбадаи ҷисмонию маънавии ў, инчунин ноустуровиу барҳамхӯрии оилаи барпогардида, аз эҳтимол дур нест. Вобаста ба ин, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 январи соли 2015 ишора намуд, ки масъалаи пош ҳӯрдани оилаҳои ҷавон, ки шуморай онҳо сол ба сол зиёд мегардад, ташвишовар мебошад. Мувофиқи маълумоти оморӣ соли 2014 аз 95500 ақди никоҳи ба қайд гирифташуда 9 ҳазори он бекор шудааст, ки нисбат ба соли 2013-ум 9,5 фоиз зиёд аст. Сабаби ин ҳолат, пеш аз ҳама, омода набудани ҷавонон ба зиндагии мустакилона мебошад².

Тарафи объективии чинояти мазкурро кирдор танҳо дар шакли ҳаракатҳои фаъол ташкил медиҳад.

Таркиби ин чиноят расмӣ буда, аз лаҳзаи ба шавҳар додани духтари ба синни никоҳӣ нарасида, хотимаёфта дониста мешавад.

Тарафи субъективии ин чиноятро ғуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад. Шаҳс дарк мекунад, ки духтари ноболигро ба шавҳар дода истодааст ва ҳоҳони ин кирдораш мебошад.

Мақсади чинояти мазкур ба бандубости он таъсир намерасонад. Дар баъзе ҳолатҳо ба сифати мақсади ин чиноят ба даст овардани фойдаи моддӣ ё аз тарси оне, ки духтараш бе шавҳар намонад ва ба ин ҳолатҳо монанд. Ҳамин тавр, Судшаванда М. аз зиндагии якҷоя бо шавҳараш Ҷ. соҳиби панҷ фарзанд гардидаанд. М. духтари ноболигаш С – ро, ки соли таваллудаш 07.04. 1995 мебошад, ба синни никоҳии ҳаждаҳсолагӣ нарасидани ўро дидою дониста барои ба шавҳар додани духтараш роziгӣ додааст. Ноболиг С. бо шаҳрванд Н. шинос шуда муносибати ошиқона пайдо мекунанд. Сипас, модари Н. ба ҳонаи судшаванда М. ба хостгорӣ омада, дар бораи ҳонадоршавии фар-

² Паёми Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 январи соли 2015 // <http://www.president.tj/node/8136>.

зандонашон маслиҳат кардаанд. М. барои ба шавҳар баромадани дуҳтари ноболигаш С. розигӣ додааст, ки ин амалаш бар хилофи талаботи моддаи 13 Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон баромад мекунад. Судшаванда М. ба муносибати хонадоршавии фарзандаш рӯзи 26.05.2012 тӯйи арӯсиву домодии дуҳтараш С. ва Н –ро воқеъ дар сурогаи зиндагониаш дар шаҳри Душанбе барпо намуда, дуҳтараш С –ро ҳамчун арӯс ба нохияи Ҳамадонӣ ба хонаи шаҳрванд Н. гусел кард. Ҳамин тарик, судшаванда М. дуҳтари ноболигаш С –ро, ки ба синни никоҳӣ нарасидааст, ба шавҳар додааст.

Суди нохияи Файрдавсии шаҳри Душанбе кирдори М –ро бо моддаи 168 КҔ ҔТ бандубаст намуда, ҷазо ба муҳлати шаш моҳ корҳои ислоҳӣ бо нигоҳ доштани 20% музди меҳнат таъйин карда шудааст³.

Субъекти ҷинояти мазкур маҳсус эътироф мешавад, яъне во-лидон, васиён, парасторон, ба фарзандӣ қабул кардагон, бародар ё ҳоҳар, ҳамчунин шаҳсони далолаткунанда ва мусоидаткунанда низ ба ҳисоб мераванд.

Ҳукуки худро амалӣ намудани аъзоёни оила ва иҷрои уҳдадориҳояшон набояд ҳукуку озодӣ ва манфиатҳои қонунии аъзоёни дигари оила ва дигар шаҳрвандонро вайрон намояд.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавғонкиаш, категорияи ҷинояти дар моддаи 168 КҔ ҔТ пешбинигардида начандон вазнин эътироф мешавад.

Бастани ақди никоҳ дар ҳаққи шахсе, ки ба синни никоҳӣ нарасидааст

Бастани ақди никоҳ дар ҳаққи шахсе, ки ба синни никоҳӣ нарасидааст ҳамчун ҷиноят дар моддаи 169 КҔ ҔТ пешбинӣ гардидааст. Ин модда аз як қисм иборат мебошад.

Мутобики диспозитсияи моддаи 169 КҔ ҔТ, бастани созиши никоҳ дар ҳаққи шахсе, ки ба синни никоҳ нарасидааст, инчунин бастани ақди никоҳ бо чунин шаҳс, ҷиноят эътироф мешавад.

Боби 3, моддаҳои 10-15 Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шарт ва тартиби ақди никоҳ бахшида шудааст. Дар қисми аввали моддаи 10 Кодекси зикргардида пешбинӣ шудааст, ки ақди никоҳ дар мақомоти давлатии сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ баста мешавад. Моддаи 12 ин Кодекс пешбинӣ намудааст, ки барои ақди

³ Бойгонии суди нохияи Фирдавсии шаҳри Душанбе // Парвандаи ҷиноятии № 499/2012.

никох розигии ҳамдигарии марду зани никоҳшаванд ва синни ни-коҳӣ доштани онҳо зарур аст.

Объекти чиноят – муносибатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшавандае, ки тартиби аз ҷониби давлат муқаррар-намудаи даромадан ба ақди никоҳ, инчунин инкишофи мӯътадили рӯҳӣ, ақлӣ ва ҷисмонии ноболигро таъмин менамоянд, ташкил ме-дихад.

Ҷабрдидаи ин чиноят шахсе эътироф мешавад, ки ба синни ҳаждаҳсолагӣ нарасидааст, ба истиснои ҷой доштани санади судӣ ҷиҳати аз ҳабдаҳсолагӣ оиладор шудан.

Тарафи объективии чиноятро кирдор дар шакли ҳаракат таш-кил медиҳад.

Таркиби чинояти мазкур расмӣ буда, аз лаҳзаи бастани ақди никоҳ дар ҳаққи шахсе, ки ба синни никоҳӣ нарасидааст, хоти-маёғта эътироф мешавад.

Тарафи субъективии чиноятро гуноҳ дар шакли қасди бевоси-та ташкил медиҳад. Шахс дарк менамояд, ки ба шахси ба синни никоҳӣ нарасида ақди никоҳ баста истодааст ва ҳоҳони бастани ақди никоҳ дар ҳаққи шахсе, ки ба синни никоҳӣ нарасидааст, ме-бошад.

Субъекти чиноят шахси воқеии мукаллафе эътироф мешавад, ки дар вақти бастани ақди никоҳ дар ҳаққи шахсе, ки ба синни никоҳӣ нарасидааст, ба синни ҳаждаҳсолагӣ расидааст. Субъекти чиноят ҳам мард ва ҳам зан буда метавонад: яке аз онҳо ба синни никоҳӣ расида бошад дигараш не.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокиаш, категорияи чинояти дар моддаи 169 КҔ ҔТ пешбинигардида начандон вазнин эътироф мешавад.

Ичро накардани уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи ноболиг

Ичро накардани уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи ноболиг ҳамчун чиноят дар моддаи 174 КҔ ҔТ пешбинӣ гардида, аз як қисм иборат мебошад.

Аломатҳои чинояти ичро накардани уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи ноболиг дар диспозитсияи моддаи 174 КҔ ҔТ нишон дода шудаанд: ичро накардан ё ичрои номатлуби уҳдадо-риҳо оид ба таълиму тарбияи ноболиг аз ҷониби падару модар ё шахси дигар, ки ин уҳдадорӣ ба зиммааш қонунан гузошта шудааст, инчунин аз ҷониби омӯзгор ё дигар корманди муас-

сисай таълимӣ ё тарбиявӣ, агар ин кирдор бо муносибати бераҳмона нисбат бо ноболиг алокаманд бошад.

Кодекси оилаи Чумхурии Тоҷикистон ва Қонуни Чумхурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд” уҳдадориҳои падару модар ё шахси дигар, ки ин уҳдадорӣ ба зиммаш қонунан гузошта шудааст, инчунин омӯзгор ё дигар корманди муассисай таълимӣ ё тарбиявиро оид ба таълиму тарбияи ноболиг, муайян намудаанд.

Уҳдадории волидон нисбати тарбияи кӯдакон дар моддаи 63 Кодекси оилаи Чумхурии Тоҷикистон мустаҳкам карда шудааст. Волидон барои тарбия ва рушду камоли фарзандонашон масъулият дошта, вазифадоранд, ки дар бораи саломатӣ, такомули ҷисмонӣ, маънавӣ ва ахлоқӣ, таълим, қасбомӯзиши фарзандонашон ғамхорӣ намоянд. Ҳуқуқи волидон наметавон бар хилоғи манғиатҳои кӯдакон амалӣ гарданд.

Тибқи моддаи 5 Қонуни Чумхурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд” аз 2 августи соли 2011 таълиму тарбияи фарзанд вазифаи падару модар, омӯзгор, давлат ва ҷомеа мебошад.

Падару модар, новобаста ба он, ки якҷоя ё чудо зиндагӣ мекунанд, дар таълиму тарбияи фарзанд ҳуқуқ ва уҳдадориҳои баробар доранд, ба истиснои ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории Чумхурии Тоҷикистон.

Мафҳуми таълим ва тарбия дар моддаи 4 Қонуни Чумхурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд” муқаррар карда шудааст:

- **таълим** – раванди фаъолияти муштараки падару модар, омӯзгор ва муассисай таълимӣ баҳри инкишофи шахсият, истеъдод, малака ва қобилияти фикрию ҷисмонии кӯдак;

- **тарбия** – раванди мақсадноки ба воя расонидани фарзанд аз ҷониби падару модар, муассисай таълимӣ, ҷомеа ва ба зиндагии мустақилона омода намудани ӯ.

Дар моддаҳои 7, 8, 9 ва 12 Қонуни Чумхурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд” ҳуқуқу уҳдадориҳои падару модар дар тарбияи фарзанд, омӯзгор, мақомоти давлатӣ, муассиса ва дигар ташкилотҳое, ки масъалаҳои вобаста ба таълиму тарбияи кӯдакро танзим мекунанд, муқаррар гардидааст.

Мутобики моддаи 8 Қонуни Чумхурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд” падару модар дар тарбияи фарзанд уҳдадориҳои зеринро доро мебошанд:

- ба фарзанд тибқи арзишҳои миллӣ номи нек гузоранд;
- пас аз таваллуд фарзандро дар муҳлати то се моҳ аз қайди давлатии сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ гузаронанд;
- барои ҳифзи саломатӣ, ташаккули ҷисмонӣ, маънавӣ ва ахлоқии фарзанд шароит муҳайё намоянд;
- фарзандро ба зиндагии мустақилона омода намоянд;
- фарзандро дар рӯҳияи эҳтиром ба Ватан, қонун, арзишҳои миллӣ ва умумибашарӣ тарбия намоянд;
- гаштугузори фарзанди то шашсоларо бе ҳамроҳии шахси аз ҷордадхсола боло дар кӯча ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ иҷозат надиҳанд;
- шаъну шарафи фарзандро эҳтиром намоянд ва ба муомилаи бераҳмона нисбат ба ӯ роҳ надиҳанд;
- новобаста ба ҷинс, синну сол, қобилияти зехнӣ, ҷисмонӣ ва рӯҳии фарзанд, нисбат ба ӯ баробар муносибат намоянд;
- дар вақти шабона ба марказҳои дилхушӣ рафтани фарзанди то бистсолаашонро манъ намоянд;
- кирдорҳои зиддиҷамъиятӣ, муомилаи дағалона бо атрофиён, ҳалалдор намудани оромӣ, истифодаи суханҳои қабех, рафтори дағалона дар кӯчаҳо, хиёбонҳо, майдонҳо, муассисаҳои фароғатӣ, доҳили нақлиёт, хобгоҳҳо, манзили зист, дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва муносибати таҳрибкоронаи фарзандро ба муҳити зист пешгирӣ намоянд;
- ба фарзанди то синни мактабӣ ва фарзанде, ки дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, ибтидоии қасбӣ, миёнаи қасбӣ, новобаста ба шакли ташкилию ҳуқуқии онҳо, таҳсил меқунанд, бо ҳуд овардан ва истифодаи телефонҳои мобилиро манъ намоянд;
- ба фарзанд тамошои фильмҳои дорои ҳусусияти шаҳронӣ, зӯроварӣ, экстремистӣ ва террористиро манъ намоянд;
- ба фарзанд мутолиа ва пахн кардани сабтҳои электронӣ (аз ҷумла тарики телефонҳои мобилиӣ), қитобҳо, варақаҳо, рӯзномаҳо, маҷаллаҳо ва дигар маводи чопии дорои ҳусусияти шаҳронӣ, зӯроварӣ, экстремистӣ ва террористиро манъ намоянд;
- иштироки фарзандро дар фаъолияти иттиҳодияҳои динӣ, ба истиснои фарзандоне, ки ба таври расмӣ дар муассисаҳои динӣ ба таълим фаро гирифта шудаанд, иҷозат надиҳанд;
- барои фарзанди то бистсола истеъмоли нӯшокиҳои спиртӣ (аз ҷумла пиво), воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ, маҳсулоти тамоку (аз ҷумла нос) ва маводи саҳттаъсирро манъ намоянд;
- иштироки фарзандро дар ҷорабинҳои барои ӯ тавсия-нашуда иҷозат надиҳанд;

- гирифтани шаҳодатномаи хуқуки ронандагӣ ва рондани автомобилро барои фарзанд иҷозат надиҳанд;
- ба оворагардӣ ва дигар рафтторҳои зиддиахлоқӣ машғул шудани фарзанд роҳ надиҳанд;
- ба ҷалб намудани фарзанд ба корҳои хавфнок ва вазнини ба саломатии ўзаравар ва ҳамчунин дигар корхое, ки ба инкишофи мӯътадили ҷисмонӣ ва равонии фарзанд ҳалал мерасонанд, иҷозат надиҳанд;
- фарзандро ба ғаъолияти соҳибкорӣ ва ҳариду фурӯш, ба истиснои ҳолатҳо, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат додааст, ҷалб насозанд;
- бе ҳамроҳии шаҳси болиг гаштугузор кардани фарзанди то шонздаҳсоларо дар ҳудуди биною иншооти техникӣ, таҳхонаҳо ва болоҳонаҳои биноҳои истиқоматӣ, корхонаҳо, муассисаҳо, дигар ташкилотҳо, ҳудуди нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ, саристгоҳҳои роҳи оҳан, фурӯдгоҳҳо ва саристгоҳҳои нақлиёти мусоифирбар манъ намоянд;
- дар ҷойҳои ҷамъиятӣ навиштан, ифлос намудан ва расонидани зарарро аз ҷониби фарзанд манъ намоянд;
- дастрасии фарзандро ба маводи сӯзандо тарканда пешгирӣ намоянд;
- истифодай ҷавоҳирот, зару зевар, дигар ашёҳои қиматбаҳо (ба истиснои як ҷуфт гӯшвора барои духтарон)-ро аз тарафи фарзанд дар муассисаҳои таълимӣ ва ҳолқубиро барои фарзанд манъ намоянд;
- ба шикастани панҷараҳо, санги болои қабрҳо, ҳайкалҳо, нимпайкараҳо ва дигар ороишоте, ки дар оромгоҳҳо ва ҷойҳои таърихио фарҳангӣ мавҷуданд ва таҳриб кардани онҳо аз тарафи фарзанд роҳ надиҳанд;
- дигар уҳдадориҳоеро, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст, иҷро намоянд.

Дар моддаи 9 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд” уҳдадориҳои падару модар дар таълими фарзанд мустаҳкам гардидаанд, ки тибқи он падару модар дар таълими фарзанд уҳдадориҳои зерин доранд:

- ба фарзанди то шашсола барои гирифтани таълиму тарбияи томактабӣ шароит фароҳам оваранд;
- ба таълим фаро гирифтани фарзандро таъмин намуда, ба таҳсили ўз дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ монеъ нашаванд;

- фарзандро бо воситаҳои зарурии таълими таъмин карда, ба-рои таълими ўшароити муносиб муҳайё намоянд;
- риояи пӯшидани либосҳои расмии мактабиро аз ҷониби фарзанд дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот таъмин ва назорат намоянд;
- ба фарзанди имконоти маҳдути ҷисмонӣ ва рӯҳӣ доштаи худ барои таҳсил кардан ва касбу ҳунар омӯхтан шароит муҳайё сохта, иллати ҷисмонӣ ва рӯҳии ўро пинҳон накарда, дар сурати набудани шароит барои таълими фарзанд ба муассисаҳои даҳлдори давлатии соҳаи маориф, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ муроҷиат намоянд;
- аз вазъи фарзанде, ки дар мактаб – интернатҳо ва дигар муассисаҳои маҳсусгардонидашуда, новобаста ба шакли ташкилию ҳуқуқии онҳо, таълиму тарбия мегирад, ҳабардор шуда, бо ҷунун муассисаҳо ҳамкорӣ намоянд ва раванди таълими фарзандро дар ин муассисаҳо зери назорат гиранд;
- донишандӯй ва иштироки фарзандро дар раванди таълим назорат карда, бо омӯзгорон, ҳайати кормандон ва роҳбарияти муассисаи таълими оид ба таълими фарзанд мунтазам ҳамкорӣ намоянд;
- дар маҷлисҳои падару модарон ва дигар ҷорабиниҳои мактабӣ бо даъвати маъмурият тибқи талаботи оинномаи муассисаи таълими ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ иштирок намоянд;
- талаботи оинномаи муассисаи таълимиро, ки фарзандашон дар он ҷо таълим мегирад, иҷро намоянд;
- ҷалби фарзандро барои гирифтани таълим дар таълимгоҳҳои ғайриқонунӣ ё дар назди шахсони алоҳидаи бе иҷозатнома фаъолияткунанда манъ намоянд;
- таълими фарзандро дар ҳориҷи қишивар бе розигии ҳаттии мақомоти ваколатдори давлатӣ иҷозат надиҳанд;
- дигар уҳдадориҳоеро, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯқаррар намудааст, иҷро намоянд.

Уҳдадориҳои мазкур дар моддаҳои 63, 64 ва 65 Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон низ мустаҳкам гардидаанд.

Иҷро накардани уҳдадориҳои зикргашта метавонанд ба бад шудани саломатӣ, вайрон гаштани инкишофи табиии рӯҳии кӯдак ва ташаккулёбии шахсияти ўоварда расонад. Ҳамин тавр, судшаванда С. (зан) соли 2014 бо шаҳрванд Н. (мард) оиладор гардида, ду фарзанди ин мард – Б. ва В –ро ба тарбияи худ қабул карда, дар якҷоягӣ истиқомат менамудаанд. Дар ин давра, С. аз Н. боз як дуҳтарча таваллуд кардааст. Сипас, С. ба ин хона дуҳтари ноболиги худ М –ро, ки аз шавҳари қаблиаш мебошад, оварда дар якҷоягӣ истиқомат намудаанд. С. дар давраи зиндагонӣ ба тарбияи фар-

зандон аҳаммият надода, пас аз оне, ки шавҳараш Н. барои дар-ёфти ризку рӯй ҳамчун муҳочири меҳнатӣ ба Федератсияи Россия сафар мекунад, ў мунтазам писарони дар тарбиядощтааш Б. ва В –ро мавриди лату кӯб қарор дода, ба ҷисми онҳо ҷароҳатҳои гуногун расонидааст. Дар бештар мавридҳо, пас аз лату кӯб ноболигон Б. ва В –ро аз хона бароварда ба берун пеш мекардааст. Ин ҳолатро мушоҳида карда, ҳамсоягон аз рӯйи дилсӯйӣ кӯдаконро дохили манзилашон намуда, ба ин кори гайриқонуни С. хотима додаанд. Маротибаи охирон бо баҳонаи он, ки ғӯё ноболиг B. дар либосҳо-яш пешоб карда бошад ва ин ҳолат аз ҷониби бародара什 Б. пешгирий нашудааст, С. бо ҷӯбтаҳтаи ошхона (тирак) ба аъзои бадани ноболигон, аз ҷумла лабу рӯй ва китфи B., инчунин ба дасти Б. задааст, ки дар натиҷа ба ҷисми онҳо ҷароҳатҳои гуногун расонидааст. Сипас, С. барои ошкор нагардидани кирдорҳои ҷинояткоронааш барои ба боғчай бачагон рафтани ноболигон монеъ шуда, аз ин рӯ муддати зиёд онҳоро дар хона маҳкам карда, пас аз оне, ки вазъи саломатии онҳо беҳтар мешавад, санаи 20 сентябри соли 2016 онҳоро ҳамроҳи духтарчай ноболиги худ М. ба боғчай бачагона равон кардааст. Роҳбарият ва мураббияҳои боғча аз симои зоҳирӣ ва пурсиши ноболигон B. ва B. пай бурдаанд, ки ба саломатии онҳо аз ҷониби модарашон (модарандарашон) ҷароҳати ҷисмонӣ расонида шудааст. Аз ин лиҳоз, барои ошкор гардидани ин кирдори гайриқонунӣ нисбати ноболигон, роҳбарияти боғча барои ҷораҷӯй ба мақомоти даҳлдор ҳабар додаанд. Пас аз муоинаи зоҳирӣ ҷисми кӯдакон, онҳоро барои муайян намудани ҷароҳати бардоштаи ҷисмонии дар баданашон буда, барои гузаронидани экспертиза ва андозаи зарари ҷисмонӣ ба саломатиашон ба Маркази экспертизаи тиббии судии вилояти Суғд бурдаанд. Мувофиқи ҳулосаи экспертизаи судии тиббӣ таҳти № 1588 ва № 1590 аз 25.10.2016 ҷароҳатҳои бардоштаи ноболигон B. ва B. (Н. ва Н.) ҳамчун зарари миёна ба саломатӣ мансуб дониста шудааст. Инчунин, С. боз ҳаракатҳои ҷинояткоронаашро идома дода, дар давраи нигоҳбини ноболигон уҳдадории худро оид ба тарбияи онҳо иҷро накарда, аз ҷиҳати такомули ҷисмонӣ ва аҳлоқӣ ба онҳо таъсири манғӣ расонида, бар ҳилоғи талаботи қонунгузорӣ ва масъулияти волидайнӣ бар дӯш доштаи худ амал карда, доимо ноболигон B. ва B –ро мавриди лату кӯб қарор дода, ба онҳо ҳӯроки дуруст надода, дар роҳрави манзили истикоматиашон ҷойгир намуда, ҳудаш бо ҳамроҳии духтаронаш дар дигар ҳӯҷраи гарм даромада хоб мерафтаанд. Инчунин, доимо ба ноболигон об ва нони ҳушкшуда дода, ҳудаш бо духтаронаш дар ошхона ҳӯришҳои гуногун омода намуда, истеъмол мекардаанд, ки ин ҳолат ба инкишоғи рӯҳиву

чисмонӣ, ахлоқӣ ва маънавии Б. ва В. таъсири манфӣ мерасонад. Гарчанде С. медонист, ки ин амали ў бар хилофи манфиатҳои ноболигон ва таъсири ноустувор ба ояндаи онҳо дорад, лекин ба ин нигоҳ накарда, мунтазам онҳоро лату кӯб кардааст, ки бинобар бардошти ҷароҳати чисмонӣ, ноболигон Б. ва В. имконияти ба боғчаи бачагон рафтандро пайдо карда натавонистаанд ва чунин ҳолат аз ҷониби волидайн иҷро накардани уҳдадории худ дар тарбияи ноболигро ба вучуд овардааст.

Суди шаҳри Ҳучанд кирдори С – ро бо банди «а» қисми 2 моддаи 111 ва моддаи 174 КҶ ҔТ бандубаст намуда, бо дастрасии қисми 2 моддаи 67 КҶ ҔТ барои маҷмӯи ҷиноятҳо бо роҳи ҷазои сабуктарро дар бар гирифтани ҷазои вазнингтар, ҷазои ниҳоӣ ба С. дар намуди маҳрум соҳтан аз озодӣ ба муҳлати ду сол бо адо намудани ҷазо дар колонияҳои ислоҳии дорои низоми умумӣ бидуни маҳрум кардан аз ҳуқуқи модарӣ ҷазо таъйин қарда шудааст. Дар асоси моддаи 71 КҶ ҔТ ҷазои таъйиншуда нисбати С. дар намуди маҳрум соҳтан аз озодӣ шартан татбиқ нағардида, ба маҳкумшуда барои бо рафтори намунавии худ ислоҳ шуданашро исбот кардан, як сол муҳлати санҷиш аз болои рафтораш муқаррар қарда шуда, ҳамчунин маҳкумшуда С. вазифадор қарда шуд, ки бидуни оғоҳ қардани мақомоте, ки аз болои рафтораш назорат мебаранд, ҷойи истиқоматгоҳи доимиашро иваз нанамояд⁴.

Объекти ин ҷиноят – муносибатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории ҷиноятӣ ҳифзшаванде, ки инкишофи муқаррарии чисмонӣ, рӯйӣ ва иҷтимоии ноболигро таъмин менамоянд, ба шумор мераҷавад.

Тарафи объективии ҷинояти мазкурро кирдор дар шакли беҳаракатӣ (иҷро накардан) ё дар ҳолате, ки ба шарту шароитҳои тарбияи дар Кодекси оилавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд” нишондодашуда мувоғиқатнакунанда, ифода мейёбад.

Иҷро накардан ё ки номувоғиқ иҷро намудани уҳдадорӣ нисбати тарбияи кӯдакон бояд бо муомилаи сангдилона намудан бо онҳо пайваст бошад. Бешафкатӣ метавон дар пешкаш нанамудани ҳӯрок ба ноболиг, муддати дароз ноболигро танҳо дар хона маҳкам қардан, мунтазам паст задани қадру қимати ў, таҳқир қардан, расонидани зарбу лат ва ҳоказои дигар ифода ёбад. Ҳамин тавр, М. ном зан 11 январи соли 2012 кӯдакаш Ф – ро (духтарак) дар яке аз таваллудхонаҳои шаҳри Душанбе таваллуд мекунад. М. аз 17 июляи соли 2012 ин ҷониб, дар хонаи истиқоматиаш, ки дар

⁴ Бойгонии суди шаҳри Ҳучанд // Парвандаи ҷиноятии № 1-79/2017.

он ичоранишин буд, мунтазам кӯдакаш Ф –ро танҳо гузашта, дар кӯчаҳои шаҳри Душанбе ба фоҳишагӣ машғул мешудааст. М. 15 августи соли 2012, таҳминан соати 18:00 кӯдаки хурдсоли бемораш Ф –ро дар хонаи ба иҷро гирифтааш бе соҳиб ва бе ҳӯрок партофта, бо мақсади машғул шудан ба фоҳишагӣ, аз хона баромада рафта, то рӯзи 17 августи соли 2012 бо якчанд мард дар ҳудуди шаҳри Душанбе ба фоҳишагӣ машғул шудааст. Дар ин давоми ду рӯз М. ба хона бар нагашт. Санай 16 августи соли 2012 ҳамсоязан С. ба хонаи М. даромада чисми бечони Ф –ро дарёфт карда, ба дигар ҳамсояҳояш ҳабар медиҳад. Баъди як рӯзи ҳодиса, санаи 17 августи соли 2012 М. аз тарафи кормандони ШВҚД Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе дастгири гардидааст. Ғайр аз ин, М. кӯдаки хурдсолааш Ф –ро, ки дар вазъияти ҳаёт ва саломатиаш ҳавфнок – беморӣ қарордошта, дидаву дониста бе соҳиб ва гурусна партофта баромадааст. Ҳамин тавр, суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе далелҳои дар муруфиаи судӣ мавриди омӯзиш қарор додашударо ба эътибор гирифта, ғуноҳи М –ро барои иҷро накардан ё иҷрои но-матлуби уҳдадориҳо оид ба тарбияи ноболиг аз ҷониби падару модар ё шахси дигар, ки ин уҳдадориҳо ба зиммааш қонунан гузашта шудааст, агар ин кирдор бо муносибати бераҳмона нисбат ба ноболиг алоқаманд бошад ва барои дидою дониста нарасонидани ёрӣ ба шахсе, ки дар вазъияти барои ҳаёт ё саломатиаш ҳавфнок қарор дорад ва аз сабаби хурдсолӣ имконияти андешидани ҷораҳои ҳудмуҳофизатиро надорад, ҳангоме, ки шахси ғунаҳгор метавонист ба ин шаҳс ёрӣ расонад ва вазифадор буд нисбат ба ўғамхорӣ зоҳир намояд ё худаш ўро дар ҳолати барои ҳаёт ё саломатиаш ҳатарнок гузаштааст, ҳамин кирдор агар аз беэҳтиётӣ боиси марғи ҷабрдида гардида бошад, тасдиқёфта ҳисоб карда, ҳаракатҳои ўро бо моддаҳои 174 ва қисми 2 моддаи 127 КҶ ҔТ бандубаст намуд⁵.

Тарафи субъективии ин ҷиноятро ғуноҳ ҳам дар шакли қасди бевосита ва ҳам дар шакли қасди бавосита ташкил медиҳад.

Субъекти ҷиноят волидон, васиён, парасторон, омӯзгорон, мураббиён, кормандони тиббӣ ва шаҳсони дигаре, ки ба зиммаи онҳо аз тарафи қонун ё қи қасбашон ҳудадорӣ барои тарбияи ноболигон voguzoшта шудааст, ба шумор мераванд.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханронӣ ба ифтихори Рӯзи модар 07 марта соли 2017 зикр намуд, ки

⁵ Бойгонии суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе // Парвандаи ҷиноятии № 1-100/13.

Шумо дар раванди тарбияи фарзандон нақши ҳалқунанда доред ва набояд фаромӯш созед, ки тарбияи фарзанд дар навбати аввал вазифаи муқаддаси падару модар ва баъдан мактаб ва чомеа мебошад⁶.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокиаш, категорияи ҷинояти дар моддаи 174 КҶ ҶТ пешбинигардида начандон вазнин эътироф мешавад.

Ичрои номатлуби уҳдадорӣ оид ба таъмини амнияти ҳаёт ва саломатии кӯдак

Ичрои номатлуби уҳдадорӣ оид ба таъмини амнияти ҳаёт ва саломатии кӯдак ҳамчун ҷиноят дар моддаи 175 КҶ ҶТ пешбинӣ гардида, аз ду қисм иборат мебошад.

Аломатҳои ҷинояти зикр гардида дар диспозитсияи моддаи 175 КҶ ҶТ нишон дода шудаанд: ичрои номатлуби уҳдадорӣ оид ба таъмини амнияти ҳаёт ва саломатии кӯдаки хурдсол аз ҷониби шахсе, ки ин уҳдадорӣ тибқи вазифаи хизматӣ ба зиммааш гузошта шудааст ё аз ҷониби шахсе, ки ин вазифаро мувофиқи супориши маҳсус ба ҷо меорад, ё ин уҳдадориро ихтиёран ба зимма гирифтааст, агар дар натиҷа аз беэҳтиёти ба саломатии кӯдак зарари миёна расида бошад.

Дар қисми аввали моддаи 1 Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудааст, ки оила, ақди никоҳ, модар, падар ва кӯдак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти муҳофизати давлат қарордоранд.

Моддаи 175 КҶ ҶТ, ки ба ичрои номатлуби уҳдадорӣ оид ба таъмини амнияти ҳаёт ва саломатии кӯдак баҳшида шудааст, Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд” ҳамчун замина хизмат карда метавонанд. Ҷунончи, шахсе, ки тибқи вазифаи хизматӣ ичрои уҳдадорӣ оид ба таъмини амнияти ҳаёт ва саломатии кӯдак ба зиммааш гузошта шудааст ва инчунин шахсе, ки ин вазифаро мувофиқи супориши маҳсус ба ҷо меорад, ё ин уҳдадориро ихтиёран ба зимма гирифтааст, барои тарбия ва рушду камоли кӯдак масъул буда, уҳдадор аст, ки нисбати саломатӣ, такомули ҷисмонӣ, рӯҳӣ, маънавӣ ва ахлоқии кӯдаки ноболиг ғамхорӣ намоянд.

⁶ Суҳанронии Асосгузори сулҳо Ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ифтихори Рӯзи модар аз 07 марта соли 2017 // <http://www.president.tj>.

Дар ҳолати истифода намудани хуқуки шахсони зикргашта, хуқуки мазкур набояд ба саломатии чисмонию рӯхии кӯдак ва такомули маънавии ўзараррасонад.

Мувофиқи қисми 1 моддаи 77 Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар сурати чой доштани таҳди迪 бевосита ба ҳаёт ё саломатии кӯдак, мақоми васояту парасторӣ хуқуқ дорад дар хусуси бетаъхир гирифтани кӯдак аз волидон (яке аз онҳо) ё дигар шахсоне, ки ўз таҳти васояташон мебошад, қарор қабул намояд.

Шахсоне, ки хуқуку уҳдадориашонро бар зарари хуқуку манфиатҳои кӯдак равона сохтаанд, мувофиқи талаботи муқаррар-намудаи қонунгузор ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешаванд.

Объекти ин ҷиноят – муносибатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории ҷиноятӣ ҳифизшаванд, ки амнияти ҳаёт ва саломатии кӯдакро таъмин менамоянд, эътироф мешавад.

Тарафи объективии ҷинояти мазкурро кирдор ҳам дар шакли ҳаракат ва ҳам беҳаракатӣ ташкил медиҳад, ки он ба шарту шароитҳои тарбия, ки дар Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару мадар дар таълиму тарбияи фарзанд” пешбинӣ шудааст, мувофиқат намекунанд. Ҕиноят он вакт хотимаёфта эътироф карда мешавад, ки агар дар натиҷа ба саломатии кӯдак зарари миёна расида бошад. Аломатҳои зарари миёна ба саломатӣ дар диспозитсияи моддаи 111 КҔ ҔТ нишон дода шудаанд. Ҳамин тавр, зарари миёна ба саломатӣ эътироф мешаванд:

1. барои ҳаёт ҳавғонок намебошанд. Агар оқибатҳое ба миён оянд, ки ба ҳаёти кӯдак ҳавғонок мебошанд, пас он ҳамчун зарари вазнин эътироф мешаванд;

2. ҳаробшавии тӯлонии саломатӣ. Ҳаробшавии тӯлонии саломатӣ чунин маънно дорад, ки дар ҳолати зарар ба саломатӣ, ҷабрдида қобилияти меҳнатиашро зиёда аз се ҳафта гум мекунад ва ин баробар аст ба зиёда аз 21 рӯз⁷;

3. устувору назаррас аз даст додани камтар аз сеяки қобилияти умумии меҳнатӣ. Дар зери ба таври устувору назаррас аз даст додани камтар аз сеяки қобилияти умумии меҳнатӣ чунин фаҳмида мешавад, ки дар натиҷаи зарари миёна ба саломатӣ, ҷабрдида аз 10% то 30% (30% низ дохил мешавад) қобилияти умумии меҳнатии

⁷ Ҳусейнзода С.Х., Нажбудинов М.А., Ҳикматзода Ҷ.У. Ҕиноятҳо ба муқобили саломатӣ: дастури таълими. Душанбе: ЭР-граф, 2017. С. 73; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный). 2-е издание, исправленное, переработанное и дополненное / Под ред. А.И. Чучаева. М., 2010. С.198.

худро гум мекунад. Мисол, аз даст додани ягон ангӯшти даст ё пой⁸, шикасттан ва ё кафидани устухонҳои майда⁹ ва гайра.

Таркиби ин чиноят моддӣ буда, аз лаҳзai фаро расидани оқибат дар намуди ба саломатии кӯдак зарари миёна расидан, хотимаёфта эътироф мешавад.

Тарафи субъективии чиноятро гуноҳ дар шакли беэҳтиётӣ ташкил медиҳад. Беэҳтиётӣ ҳам худбоварона ва ҳам бепарвоёна буда метавонад.

Субъекти ин чиноят маҳсус эътироф мегардад: омӯзгорон, тарбиятгарон, кормандони тиббӣ ва шахсони дигаре, ки аз ҷониби қонунгузор ё ки вазифаи хизматиашон оид ба тарбияи кӯдак уҳдадор карда шудаанд.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокиаш, категорияи чинояти дар қисми 1 моддаи 175 КҶ ҶТ пешбинигардида дараҷаи миёна эътироф мешавад.

Дар қисми 2 моддаи 175 КҶ ҶТ ду ҳолати вазнинкунанда баюри иҷрои номатлуби уҳдадорӣ оид ба таъмини амнияти ҳаёт ва саломатии кӯдак муқаррар карда шудааст, ки тибқи он, агар:

а) аз беэҳтиётӣ боиси ворид гаштани зарари вазнин ба саломатии хурдсол гардидааст;

б) аз беэҳтиётӣ боиси марғӣ ӯ гаштааст.

Аломатҳои зарари вазнин ба саломатӣ дар диспозитсияи моддаи 110 КҶ ҶТ нишон дода шудаанд, яъне:

3) Қасдан ба саломатӣ расонидани зарари вазнине, ки баюри ҳаёти инсон ҳавфнок мебошад;

4) Қасдан ба саломатӣ расонидани зарари вазнине, ки баюри ҳаёти инсон ҳавфнок намебошад, vale оқибатҳои вазнинро ба миён оварданаш мумкин аст.

Зарари вазнине, ки баюри ҳаёти инсон ҳавфнок мебошанд – ин расонидани чунин зарарҳое эътироф карда мешаванд, ки ҳатари аз ҳаёт маҳрум гардидаши шахси дигарро ба миён меоранд. Ба чунин зарар бо баробари ҷароҳати ҷисмонӣ, инчунин беморӣ ва вазни патологии саломатӣ низ эътироф мешавад¹⁰.

Дар адабиёти ҳуқуқии чиноятӣ зарарҳои вазнин ба саломатии инсонро қисман муқаррар намудаанд. Мисол, ба зарари ваз-

⁸ Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник для вузов / Под общей редакцией д.ю.н., Н.Г. Кадникова. М.: Книжный мир. 2007. С. 348.

⁹ Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов. Отв. ред.: д.ю.н. И.Я. Козаченко, д.ю.н. З.А. Незнамова, к.ю.н. Г.П. Новоселова. М.: «ИНФРА». М. – НОРМА, 1998. С. 82.

¹⁰ Ниг.: Ҳусейнзода С.Х., Нажбудинов М.А., Ҳикматзода Ҷ.У. Чиноятҳо ба муқобили саломатӣ: дастури таълимӣ. Душанбе: Эр-граф, 2017. С. 29; Российское уголовное право. Особенная часть / Под ред. В.С. Коммисарова. СПб.: Питер, 2008. С. 73.

нини саломатие, ки барои ҳаёти инсон хавфнок мебошанд дохил шуда метавонанд: бо ягон чиз зада шикофта даромадан ба коса-хонаи сар¹¹; захми сутунмуҳра; қафаси сина; шикамро захмӣ карда пардаашро дарронидан; зарар расонидан ба рагҳои калони хунгард; зиёда аз 15% сӯхтани пӯсти болойии бадан, ки ин сӯзиш 3 – 4 дараҷа эътироф мешавад; сӯзиши дараҷаи 3, ки зиёда аз 20% сӯхтани пӯсти болойии баданро ташкил медиҳад; сӯзиши дараҷаи 2, ки зиёда аз 30% сӯхтани пӯсти болоии баданро ташкил медиҳад. Натиҷаи чунин кирдорҳо оқибатҳои гуногунро ба бор оварданашон мумкин аст. Ба монанди дараҷаи вазнини садамот (шок); комаи (ҳолати бехушӣ дар натиҷаи заҳролуд шуда-ни асабҳо ва майна) этиологии (як соҳаи тиб, ки пайдоиши касалиҳоро меомӯзанд) гуногун; аз даст додани хуни бисёр ва гайра¹².

Зарари вазнине, ки барои ҳаёти инсон хавфиқ намебошад, вале оқибатҳои вазнинро ба миён оварданаш мумкин аст аз зарари вазнине, ки барои ҳаёти инсон хавфнок мебошанд дар он фарқ меку-нанд, ки онҳо дар диспозитсияи қисми 1 моддаи 110 КҔ ҶТ пешбинӣ гардидаанд:

- Нобино шудан;
- Гунг шудан;
- Кар шудан;
- Талаф додани ягон узви бадан ё аз кор мондани ин узв;
- Қатъ гардидани ҳомиладорӣ;
- Бадсуратии ислоҳоназири рӯй;
- Боиси ҳаробшавии зиёди саломатӣ марбут бо аз даст дода-ни на камтар аз сяеки қобилияти умумии меҳнатӣ гардидаст;
- Пурра аз даст додани қобилияти меҳнатии касбӣ;
- Ба бемории рӯҳӣ гирифткор шудан;
- Ба бемории нашъамандӣ ва ё токсикомания гирифткор шу-дан¹³.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокиаш, категорияи ҷинояти дар қисми 2 моддаи 175 КҔ ҶТ пешбинигардида дараҷаи вазнин эътироф мешавад.

¹¹ Ниг.: Уголовное право. Особенная часть. Учебник для вузов. Отв. ред.: д.ю.н. И.Я. Козаченко, д.ю.н. З.А. Незнамова, к.ю.н. Г.П. Новоселова. М.: «ИН-ФРА». М. – НОРМА, 1998. С. 78.

¹² Ниг.: Российское уголовное право. Особенная часть / Под ред. В.С. Комми-сарова. СПб.: Питер, 2008. С. 73.

¹³ Доир ба тавсифи ин намудҳои зарар нигаред: Ҳусейнзода С.Х., Нажбудинов М.А., Ҳикматзода Ҷ.У. Ҷиноятҳо ба муқобили саломатӣ: дастури таълими. Душанбе: Эр-граф, 2017. С. 26-46.

БОБИ XXX ЧИНОЯТХО БА МУҚОБИЛИ АМНИЯТИ ЧАМЬИЯТӢ

- § 1. Тавсифи умумии чиноятҳо ба муқобили амнияти чамъияти.**
- § 2. Чиноятҳо ба муқобили асосхои амнияти чамъияти.**
- § 3. Чиноятҳо ба муқобили амнияти чамъияти, ки бо вайрон кардани қоидан махсуси бехатарӣ алоқаманданд.**
- § 4. Чиноятҳо ба муқобили амнияти чамъияти, ки бо вайрон кардани қоидаҳои муносибат кардан бо предметҳои хатари умумидошта алоқаманданд.**

§ 1. Тавсифи умумии чиноятҳо ба муқобили амнияти чамъияти

Чавобгарии чиноятий барои содир намудани чиноятҳо ба муқобили амнияти чамъияти дар фасли VIII боби 21 КҶ ҔТ пешбинӣ шудаанд.

Фасли VIII КҶ ҔТ аз рӯйи объекти намудӣ ба 3 намуд чудо карда мешавад:

1) Боби 21 – чиноятҳо ба муқобили амнияти чамъияти. Моддаҳои 179 то 199¹ КҶ ҔТ-ро дар бар мегирад. Объекти намудии ин чиноятҳо – муносибатҳои чамъиятии бо қонунгузории чиноятий ҳифзшавандае, ки амнияти чамъиятиро таъмин мекунад, ташкил медиҳад;

2) Боби 22 – чиноятҳо ба муқобили саломатӣ. Моддаҳои 200 то 210¹ КҶ ҔТ-ро дар бар мегирад. Объекти намудии ин чиноятҳо – муносибатҳои чамъиятии бо қонунгузории чиноятий ҳифзшавандае, ки саломатии аҳолиро таъмин мекунанд, ташкил медиҳад;

3) Боби 23 – чиноятҳо ба муқобили бехатарии ҳаракат ва истифодаи нақлиёт. Моддаҳои 211 то 219 КҶ ҔТ-ро дар бар мегирад. Объекти намудии ин чиноятҳо – муносибатҳои чамъиятии бо қонунгузории чиноятий ҳифзшавандае, ки бехатарии ҳаракат ва истифодаи нақлиётро таъмин мекунанд, ташкил медиҳад.

Аз рӯйи объекти бевосита, чиноятҳо ба муқобили амнияти чамъиятий ба чунин зергурӯҳ чудо карда мешаванд:

1. Чиноятхō ба муқобили асосхои амнияти чамъиятӣ;
2. Чиноятхō ба муқобили амнияти чамъиятӣ, ки бо вайрон кардани қоидай махсуси бехатарӣ алоқаманданд;
3. Чиноятхō ба муқобили амнияти чамъиятӣ, ки бо вайрон кардани қоидаҳои муносибат кардан бо предметҳои хатари умумидошта алоқаманданд.

Дар зери мағҳуми чиноятхō ба муқобили амнияти чамъиятӣ кирдорҳои қасдона ва беэҳтиётонаи ба чамъият ҳавфноки аз ҷониби КҶ ҶТ пешбинишудаи ба амнияти чамъиятӣ зарар расонида ё бо пойдор намудани таҳди расонидани чунин зарар алоқамандбуда, фаҳмида мешавад.

Пеш аз он, ки вобаста ба объекти чиноятхои номбурда, яъне амнияти чамъиятӣ ҳарф занем, шарҳу тафсир намудан ва равшаний андохтани мағҳуми “амният” аз манфиат ҳолӣ нест. Ба қидаи В.И. Дал, «амният – ин ҳолати устуворӣ, шароити мусоид ва бехатарӣ (яъне мавҷуд набудани хатар) мебошад». С.И. Ожегов мена-висад, ки «амният ҳолате мебошад, ки дар шароити мавҷудияти он ба ҷизе ва ё ба касе ҳеч ҷиз таҳдид намекунад». Дар лугати Ф.А. Брокгауз ва И.А. Ефрон моҳияти амният чунин баён гардидааст: «Ба воситаи пешгирӣ намудани хатарҳое, ки ба шаҳрвандони алоҳида ва давлату ҷомеа таҳдид менамоянд, амният ба вучуд оварда мешавад. Таъмини амният ба воситаи амалий намудани як қатор меъёрҳои ҳуқуқию сиёсӣ ба роҳ монда мешавад». Ҳамзамон, ба андешаи онҳо, амният кафили рушди инсоният ва мазмуни мавҷудияти давлат мебошад. Дар Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ мағҳуми амният чунин маъноҳоро ифода намудааст: осоиштагӣ, оромӣ, тинҷӣ, бехавғӣ, бехатарӣ. Дар лугати энциклопедии «Британника» таърифи амният чунин омадааст: «Амният ниҳозми махсуси воситаҳо ва усуљоест, ки бо ёрии он одамон ва моликияти онҳо аз ҳавфу хатарҳои гуногун эмин нигоҳ дошта мешаванд. Амният шароити мувоғиқ ва ҳолати ороме Лугати энциклопедии «Британника» аз соли 1901 дар ИМА нашр мегардад. Лугати мазкур қалонтарин энциклопедияи бо забони англисӣ нашршаванд мебошад. Энциклопедияи мазкур аз соли 1901 то ба имрӯз зиёда аз 15 маротиба бознашр гардидааст, ки дар он одамон аз ҳар гуна ҳавфу хатарҳо озоданд». Дар лугати англисии Оксфорд ҳусусиятҳои амниятро чунин баён намудаанд: а) вазъияти ором, боэъти-мод ва устувор; б) ҳолати ҳимоятшавандагӣ аз таҳдиду хатарҳо; в) ҳимояи манфиатҳои давлат, ташкилотҳо ва шахсони алоҳида аз таҳдиду хатарҳо; г) озод будан аз шакку шубҳа ва мавҷудияти эътиимод ва боварӣ; ғ) озод будан аз изтироб ва ҳавфу хатарҳо; д)

эҳсоси ҳолати ҳимоятшавандагӣ аз ҳавфу хатарҳо ва ё мавҷудияти бехатарӣ. Дар лугати фаронсавии муносибатҳои байналмилалӣ бошад, амният ҳолати ҳимоятшавандагӣ муаррифӣ гардидааст. Ҳамин тариқ, таҳлили лугатҳо ва донишномаҳо нишон медиҳад, ки мағҳуми «амният» сермаъно, хеле мураккаб ва гуногунпаҳлӯ мебошад¹⁴.

Таҳти мағҳуми амнияти чамъияти ҳолати зери ҳимоя қарор доштани манфиатҳои ҳаётан муҳими чамъият, яъне маҷмӯи талаботе, ки қонеъ намудани онҳо мавҷудият ва имконияти тараққиёти тадриҷан шиддатёбандай чамъиятро бо таври боъзимод таъмин менамояд, фахмида мешавад.

Предмети ҷиноятҳои номбурда дар ҳар ҷиноят гуногун мебошанд. Масалан, дар ҷинояти ғасби бино, иншоот, воситаҳои иттилоот ва алоқа (моддаи 182 КҶ ҶТ) худи бино, иншоот, воситаҳои иттилоот ва алоқа, дар ҷинояти кирдорҳои қасдана ба муқобили бехатарии ҳавопаймо ё қишиғӣ (моддаи 184² КҶ ҶТ) қишиғии ҳавоӣ, қишиғии обӣ ва қатори роҳи оҳан, дари ҷинояти муносибати ғайриқонунӣ бо маводи радиоактивӣ (моддаи 193 КҶ ҶТ) худи маводи радиоактивӣ, дар ҷинояти ғайриқонунӣ соҳиб шудан, ба дигарон додан, ба соҳибияти қаси дигар додан, нигоҳ доштан, интиқол додан, гирифта гаштани силоҳ, лавозимоти ҷангӣ, моддаҳои тарканда ва воситаҳои таркиш (моддаи 195 КҶ ҶТ) худи силоҳ, лавозимоти ҷангӣ, моддаҳои тарканда ва воситаҳои таркиш ва ғайра.

Тарафи объективии ҷиноятҳои мазкур дар аксарияти ҷиноятҳо кирдор дар шакли ҳаракатҳои фаъолро дар бар мегиранд. Масалан, терроризм (моддаи 179 КҶ ҶТ), ҷалб кардан барои содир намудани ҷиноятҳои ҳусусияти террористӣ дошта ё мусоидати дигар барои содир намудани онҳо (моддаи 179¹ КҶ ҶТ), маблағгузории ҷиноятҳои ҳусусияти террористидошта ҳамчун ҷиноят (моддаи 179² КҶ ҶТ) ғасби гаравгон (моддаи 181 КҶ ҶТ) бандитизм (моддаи 186 КҶ ҶТ) ва ғайра.

Дар баъзе аз ин ҷиноятҳо кирдор дар шакли беҳаракатӣ низ ҷой дорад. Масалан, ҷинояти риоя накардан қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор, (моддаи 192 КҶ ҶТ), ҷинояти нигоҳдошти бепарвоёнаи силоҳ (моддаи 197 КҶ ҶТ) ва ғайра.

Тарафи субъективии ин ҷиноятҳо дар бештари ҳолатҳо аз гуноҳ дар шакли қасди бевосита иборат аст. Масалан, терроризм (моддаи 179 КҶ ҶТ), ғасби гаравгон (моддаи 181 КҶ ҶТ) бандитизм (моддаи 186 КҶ ҶТ), ғайриқонунӣ соҳиб шудан, ба дигарон

¹⁴ Муҳаммад А.Н., Сафарализода Х.Қ. Амнияти миллӣ. Воситаи таълимӣ. – Душанбе, 2019.

додан, ба соҳибияти каси дигар додан, нигоҳ доштан, интиқол додан, гирифта гаштани силоҳ, лавозимоти чангӣ, моддаҳои тарканда ва воситаҳои таркиш (моддаи 195 КҶ ЧТ) ва файра.

Баъзе аз ин чиноятаҳо гуноҳ дар шакли беътиётиро ташкил медиҳанд. Масалан, чинояти вайрон кардани қоидаҳои бехатарии корҳои кӯҳӣ, соҳтмон ва дигар корҳо (моддаи 190 КҶ ЧТ), чинояти риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор, (моддаи 192 КҶ ЧТ), чинояти нигоҳдошти бепарвоёнаи силоҳ (моддаи 197 КҶ ЧТ) ва файра.

Субъекти чиноятаҳои мазкур дар ҳар чиноят гуногун мебошанд. Масалан, субъекти се чинояти дар боби мазкур пешбининшуда аз қабили терроризм (моддаи 179 КҶ ЧТ), ғасби гаравгон (моддаи 181 КҶ ЧТ), тасарруфи силоҳ, лавозимоти чангӣ, моддаҳои тарканда ва воситаҳои таркиш (моддаи 199 КҶ ЧТ) шахси воқеии мукаллафи ба синни 14 сола расида мебошад. Субъекти дигар чиноятаҳои боби мазкур шахси воқеии мукаллафи ба синни 16 сола расида мебошад.

Субъекти баъзе аз ин чиноятаҳо маҳсус мебошад. Масалан, вайрон кардани қоидаҳои бехатарии корҳои кӯҳӣ, соҳтмон ва дигар корҳо (моддаи 190 КҶ ЧТ), риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор (моддаи 192 КҶ ЧТ), нигоҳдошти бепарвоёнаи силоҳ (моддаи 197 КҶ ЧТ) ва файра.

§ 2. Чиноятаҳо ба муқобили асосҳои амнияти ҷамъиятий

Терроризм

Терроризм ҳамчун чиноят дар моддаи 179 КҶ ЧТ пешбинӣ шуда, аз се қисм ва эзоҳ иборат аст.

Объекти хелии ин чиноят муносибатҳои ҷамъиятие мебошанд, ки амнияти ҷамъиятиро таъмин мекунанд.

Таҳти мағҳуми амнияти ҷамъиятий ҳолати зери химоя қарор доштани манфиатҳои ҳаётан муҳими ҷамъият, яъне маҷмӯи талаботе, ки қонеъ намудани онҳо мавҷудият ва имконияти тараққиёти тадриҷан шиддатёбандай ҷамъиятро бо таври боэътиномод таъмин менамояд, фахмида мешавад.

Ба сифати объекти иловагии чинояти мазкур амнияти ҳаёт, саломатӣ, муносибатҳои молу мулкӣ ва фаъолияти мӯътадили корхона ва муассисаҳо баромад мекунанд.

Терроризм – чинояте мебошад, ки ба якчанд объект равона карда шудааст. Вай ба амнияти ҷамъиятий, фаъолияти мӯътадили

мақомоти ҳокимият, ҳамчунин ба ҳаёт ва саломатии шаҳрвандон, ходими ҷамъиятӣ ё намояндаи ҳокимият таҷовуз мекунад. Бо таъсири вахмандези худ тероризм ё ба доираи васеи шаҳрвандон ва чун қоида ба доираи номаълум, баъзан ба аҳолии тамоми шаҳрҳо ва ноҳияҳо ё ба шахси мансабдори мушаххас ва мақомоти ҳокимият, ки дорои ҳукуқи қабул кардани қарорҳои ташкилӣ-идоракунӣ мебошанд, равона карда шудааст¹⁵.

Тарафи объективии тероризм бо ҳаракатҳои фаъол содир шуда, дар ду шакл зоҳир мегардад:

а) содир намудани таркиш, сӯхтор, тирпарронӣ аз силоҳи оташфишон ё дигар кирдore, ки боиси ҳавфи марги одамон, расонидани зарари ҷиддӣ ба молу мулк ё ба миён омадани оқибатҳои дигари барои ҷамъият ҳавфнок мегардад.

б) таҳдиди анҷом додани кирдорҳои зикршуда.

Таҳдид – ин мақсади дар шакли маъмулӣ ифодагардидаи содир намудани акти терористӣ набуда, балки арзи қатъии мақсадест, ки аз ҷиддӣ ва ҳақиқӣ будани ҷунин мақсад шаҳодат медиҳад. Масалан, фармоиш барои ба даст овардани воситаҳои таркишу ҳатарноки биологӣ ва радиоактивӣ ё силоҳ, содир намудани таркиш ё сӯхторҳои “огоҳиқунанда”, тайёрӣ барои аз кор баровардани объектҳои ҳаётан муҳим ё ин ки вайрон кардани ҷаравӣ технологӣ, муҳосира кардани робитаҳои нақлиётӣ ва ба ҳамин монанд.

Ҷиноят бо шарте хотимаёфта ба шумор меравад, ки агар кирдорҳои дар боло зикршуда содир шуда бошанд ва боиси ба миён омадани ҳатари воқеӣ гардида бошанд: марги одамон, расонидани зарари ҷиддӣ ба амвол, ба миён омадани оқибатҳои дигари барои ҷамъият ҳавфнок ва ё таҳдиidi анҷом додани кирдорҳои зикршуда бо ҳамин мақсадҳо.

Тероризм аз дигар ҷиноятҳои ба он бо аломатҳои объективӣ монанд (моддаи 255 КҔ ҔТ – қасдан несту нобуд ё вайрон кардани молу мулк, моддаи 309 КҔ ҔТ – таҳрибкорӣ (диверсия)) бо самти кирдор фарқ мекунад. Ҳангоми тероризм мақсади расонидани зарар ба соҳаи иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон вучуд надорад, ҷй тавре ки ин ҳангоми таҳрибкорӣ (моддаи 309 КҔ), ё ҳамчунин ҳангоми расонидани зарар ба амволи ғайр (моддаи 255 КҔ) ҷой дорад.

Тероризм аз акти терористӣ (моддаи 310 КҔ ҔТ) бо самти қасд фарқ мекунад, яъне ҳангоми акти таррористӣ таҷовуз ба ҳаёти

¹⁵ Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи таҷрибаи аз ҷониби судҳо таҷбик намудани қонунгузорӣ оиди ҷавобгарӣ барои тероризм” аз 2.10. 2003. (Банди 4).

чабрдида бинобар фаъолияти давлатӣ ё чамъиятӣ ё хамчун интиқом барои чунин фаъолияташ содир мегардад. Дар навбати худ тероризм ба шумораи номуайяни шахс таҳдид ба амал меоварад ва мақсади вайрон намудани амнияти чамъиятӣ, тарсонидани аҳолӣ ё расонидани таъсир ҷиҳати аз ҷониби мақомоти ҳокимиyaт қабул намудани қарорро дорад¹⁶.

Тарафи субъективии ҷинояти мазкур бо гуноҳи қасдана содир мешавад. Мақсад дар ҷинояти мазкур ба сифати аломати ҳатми баромад намуда, он аз ҳалалдор сохтани амнияти чамъиятӣ, фаъолияти мақомоти ҳокимиyaт давлатӣ ва сохторҳои низомӣ, тарсонидани аҳолӣ ё расонидани таъсир ҷиҳати аз ҷониби мақомоти ҳокимиyaт қабул намудани қарор иборат аст.

Мақсади ибтидоии тероризм ҳалалдор сохтани амнияти чамъиятӣ, бедор сохтани тарсу ваҳм дар иродai одамон, ба воҳима ва таҳлука овардани аҳолӣ равона шуда, тавассути он фишор овардан ба мақомоти давлатист. Чунин ҳаракатҳои ҷинояткорона бо мақсади маҷбур сохтани мақомоти ҳокимиyaт давлатӣ барои қабули қарори ғайриқонунӣ, ки ба манфиати онҳост ва ё ба мақсади резонидани обру ва манзалати мақомоти давлатӣ амалӣ карда мешаванд¹⁷.

Субъекти ҷинояти мазкур шахси воқеии мукаллафе, мебошад ки дар вақти содир намудани он ба синни 14сола расида бошад.

Дар эзохи моддаи 179 КҶ ҶТ меъёри ҳавасмандқунандае, ки аз ҷавобгарии ҷинояти озод мекунад, пешбинӣ гардидааст, шахсе, ки дар омодасозии кирдori терористӣ иштирок дораду агар ў бо сари вақт огоҳ намудани мақомоти давлатӣ, ё бо роҳи дигар содир гардидани кирдori терористиро пешгирий кунад ва агар дар ҳаракатҳои ин шахс дигар таркиби ҷиноят мавҷуд набошад, аз ҷавобгарии ҷинояти озод карда мешавад.

Сари вақт чунин огоҳкунии мақомоти ҳокимиyaт эътироф мешавад, ки вақте онҳо имконияти пешгирий намудани содиршавии кирдori терористӣ ё оқибатҳои дар моддаи 179 КҶ ҶТ зикршударо дошта бошанд.

Мусоидати дигари бартараф намудани кирдori терористӣ метавонад дар ҳаракатҳои фаъоли худи субъект оид ба пешгирии кирдori ба чамъият ҳавфнок (таркиш, сӯхтор ва ғайра), дигар шах-

¹⁶ Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи таҷрибаи аз ҷониби судҳо тадбик намудани конунгузорӣ оид ҷавобгарӣ барои тероризм” аз 02.10.2003. №18. (Банди 12).

¹⁷ Мачидзода Ҷ.З., Назаров Н. Ҷиноякории муташаккил ва трансмилӣ. Душанбе 2014. С. 125.

сро chalб намуда бартараф намудани оқибатҳои зааровар, ифода шавад.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 1 моддаи 179 КЧ ҶТ пешбинӣ гардидааст, вазнин эътироф мешавад.

Дар қисми 2 моддаи 179 КЧ ҶТ чунин ҳолатҳои вазнинкуна-да пешбинӣ карда шудаанд:

- а) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ
- б) такроран содир шуда бошад;
- в) аз ҳиссиёти бадбинӣ ё ҳусумати миллӣ, нажодӣ, маҳалга-рой ё динӣ
- г) аз ҷониби хизматчии ҳарбӣ
- д) аз ҷониби шахси мансабдор бо истафода аз мақоми хизма-тӣ
- е) дар ҳолати ретсидиви ҳавфнок содир шуда бошад.

Чиноят аз ҷониби гурӯҳи шахс бо маслиҳати пешакӣ он гоҳ содиршуда эътироф мешавад, ки агар дар он ду ва зиёда шахс иштирок карда, дар ҳусуси якҷоя содир намудани чиноят пешакӣ маслиҳат карда бошанд (моддаи 39 қисми 2 КЧ ҶТ).

Такроран ҳамчун аломати бандубасткунанди қисми 2 мод-даи 179 КЧ ҶТ – ин аз ҷониби шахс ду маротиба ё зиёда аз он со-дир намудани чинояти дар моддаи мазкур зикршударо мефаҳмо-над, ки агар шахс барои содир намудани онҳо аз ҷавобгарии чино-ятӣ озод карда нашуда бошад ё ин, ки доги судиаш барои ин чино-ят мувофиқи тартиби муқаррарномудаи қонун барҳам нахӯрда ё бардошта нашуда бошад.

Аз ҳиссиёти бадбинӣ ё ҳусумати миллӣ, нажодӣ, маҳалгарой ё динӣ содир шудани терроризм маънои онро дорад, ки шахси гу-нахгор дар зери таъсири ангезаҳои экстремистӣ терроризмро содир менамояд. Экстремизм ва терроризм ҳамчун ҳалқа ё пайвастагии як занҷир мебошанд, ки дар он экстремизм барои иҷрои амалии тер-роризм нақши омодагӣ ҷиҳати асоснокии назариявии фаъолиятро иҷро мекунад. Экстремизм ва терроризм ду падидай бо ҳам наздик ва ҳамшабеҳ мебошанд, ки экстремизм дар бештари мавридҳо ҳу-сусияти идеологӣ дошта, амалишавии ғояҳои баргалати он дар фаъолият ё амалҳои террористӣ таҷассум меёбанд. Ҳама гуна тер-рорист амалҳои террористири дар заминаи ақидаҳои баргалати экстремистӣ содир менамояд, яъне дар бештари мавридҳо дар ботини террористон ҳиссиёти бадбиниро бо истифода аз ангезаҳои экстремистӣ бедор мекунанд (шахс магзшӯй карда мешавад) ва баъдан амали ҳавфноки террористири содир мекунад.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 2 моддаи 179 КҶ ҏТ пешбинӣ гардидааст, маҳсусан вазнин эътироф мешавад.

Дар қисми 3 моддаи 179 КҶ ҏТ чунин ҳолатҳои маҳсусан вазнинкунада пешбинӣ карда шудаанд:

- а) аз ҷонибии гурӯҳи муташаккил;
- б) дар алоқамандӣ бо таҳдиди истифодаи силоҳи қатли ом, маводи радиоактивӣ ё ичрои дигар кирдоре, ки ба ҳалокати оммавии одамон оварда мерасонад
- в) дар ҳолати ретсиҷиви маҳсусан хавфнок содир шуда бошад;
- г) аз беэҳтиёти боиси марғи инсон ё ин ки дигар оқибатҳои вазнин гардида бошад,

Гурӯҳи муташаккил – гурӯҳи устувори шахсе дониста мешавад, ки пешакӣ барои содир намудани як ё якчанд чиноят муттаҳид шудаанд.

Ҳангоми содир намудани терроризм силоҳи қатли ом – силоҳҳои бо шартномаҳои байналмилалӣ манъшудаи ядроӣ, нейтронӣ, кимиёвӣ, биологӣ (бактериологӣ), иклимий ба шумор мешравад.

Маводи радиоактивӣ – ин манъбаҳои паҳн карданӣ ионизатсия, воситаҳои радиоактивӣ ва маводи ядроӣ мебошанд.

Терроризм бо аломати дар ҳолати ретсиҷиви маҳсусан хавфнок дар сурате бандубаст карда мешавад, ки агар он бо шартҳои дар қисми 3 моддаи 21 КҶ ҏТ пешбинишуда содир шуда бошад.

Ҳангоми кирдори террористӣ марғи инсон танҳо аз беэҳтиёти ба амал омаданаш мумкин аст. Агар шаҳс қасдан ба марғ расонида шуда бошад, он гоҳ кирдори содиршуда бо моддаи 104 КҶ ҏТ бандубости иловагиро талаб менамояд.

Мафхуми “дигар оқибатҳои вазнин” бо қонунгузории амалкунанда күшода нашудааст ва бояд дар ҳар ҳолати мушаххас бо таври алоҳида бо назардошти ҳамаи ҳолатҳои кор маънидод карда шавад ва вай метавонад дар ноором соҳтани кори мақомоти ҳокимият ва идоракунӣ, дар қатъ карданӣ чорабинихое, ки аҳаммияти муҳими сиёсӣ ё маданий- маърифатӣ доранд, фалаҷ соҳтани кори нақлиёт, алоқа, объектҳои таъмини зисти шаҳрҳо ва маҳалҳои аҳолинишин, расонидани зарари ҷиддии моддӣ, паҳн намудани эпидемия, муташанниҷ намудани муносибатҳои миллӣ ва гайраҳо зохир гардад.

Барои содир намудани кирдорҳои дар қисми 3 моддаи 179 КҶ ҏТ ҷазо дар намуди маҳрум соҳтан аз озодӣ ба муҳлати аз понздаҳ то бисту панҷ сол муқаррар шудааст.

Дар эзохи моддаи 179 КЧ ҖТ меъёри ҳавасмандкунандае, ки аз чавобгарии чиноятӣ озод мекунад, пешбинӣ гардидааст – шахсе, ки дар омодасозии кирдори террористӣ иштирок дораду агар ў бо сари вақт огоҳ намудани мақомоти давлатӣ, ё бо роҳи дигар содир гардидани кирдори террористиро пешгирий кунад ва агар дар ҳаракатҳои ин шахс дигар таркиби чиноят мавҷуд набошад, аз чавобгарии чиноятӣ озод карда мешавад.

Сари вақт чунин огоҳкунии мақомоти ҳокимият эътироф мешавад, ки вақте онҳо имконияти пешгирий намудани содиршавии кирдори террористӣ ё оқибатҳои дар моддаи 179 КЧ ҖТ зикршударо дошта бошанд.

Мусоидати дигари бартараф намудани кирдори террористӣ метавонад дар ҳаракатҳои фаъоли худи субъект оид ба пешгирии кирдори ба ҷамъият ҳавғонок (таркиш, сӯхтор ва ғайра), дигар шахсро ҷалб намуда бартараф намудани оқибатҳои зааровар, ифода шавад.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 3 моддаи 179 КЧ ҖТ пешбинӣ гардидааст, маҳсусан вазнин эътироф мешавад.

Ҷалб кардан барои содир намудани чиноятҳои хусусияти террористӣ дошта ё мусоидати дигар барои содир намудани онҳо

Ҷалб кардан барои содир намудани чиноятҳои хусусияти террористӣ дошта ё мусоидати дигар барои содир намудани онҳо ҳамчун чиноят дар моддаи 179¹ КЧ ҖТ муқаррар гардида, аз 3 қисм ва эзоҳ иборат мебошад.

Ба сифати объекти хелии ин чиноят амнияти ҷамъиятӣ баромад мекунад.

Тарафи объективии ин чиноят аз ҳаракатҳои фаъол дар шакли ҷалб кардани шахсон барои содир намудани чиноятҳои дар моддаҳои 179, 179², 179³, 181, 182, 184, 184¹, 184², 184³, 184⁴, 185, 193, 194, 194¹, 194², 194³, 194⁴, 194⁵, 310 ва 402 пешбининамудаи КЧ ҖТ ё моил намудани шахс барои иштирок дар фаъолияти ташкилоти террористӣ, мусаллаҳ намудан ё таълими шахсон бо мақсади содир намудани чиноятҳои номбаршуда, инчунин мусоидат кардан ба тарзи дигар иборат аст.

Аз мазмуни дизпозитсияи моддаи мазкур бар меояд, ки сухан дар бораи ҷалб намудани шахс барои содир намудани чиноятҳои хусусияти террористидошта, яъне моддаҳои 179 (терроризм), 179² маблағгузории чиноятҳои хусусияти террористидошта, 179³ (даъвати оммавӣ барои содир намудани чиноятҳои хусусияти тер-

рористидошта ва (ё) сафедкунии оммавии фаъолияти террористӣ), 181 (ғасби гаравгон), 182 (ғасби бино, иншоот, воситаҳои иттилоот ва алоқа), 184 Файриқонунӣ ҳай карда бурдан ё ғасби ҳавопаймо, киштӣ ё қатори роҳи оҳан, 184¹ ғасб, вайрон кардан, содир намудани амалҳои зӯроварӣ дар платформаи стасионарии воқеи шелфи континенталий, 184² (кирдорҳои қасдона ба муқобили бехатарии ҳавопаймо ё киштӣ, 184³ (ҳаракатҳои қасдона ба муқобили бехатарии фурудгоҳҳое, ки ба авиатсияи гражданий хизмат мерасонанд, 184⁴, (интиқоли гайриқонуни шахси содирнамудаи ҷинояти ҳусусияти террористидошта дар нақлиёт), 185 (ташкили воҳидҳои мусаллаҳи гайриқонунӣ), 193 (муносибати гайриқонунӣ бо маводи радиоактивӣ, 194 тасарруфи маводи радиоактивӣ), 194¹ (истифодабарии гайриқонуни мавод, воситай радиоактивӣ ё объекти ядроӣ), 194² (ҳаракатҳои қасдона ба муқобили бехатарии дастгоҳи ядроӣ), 194³ (гайриқонунӣ тайёр кардани воситай таркандаи ядроӣ ё воситай афқанандай радиатсия), 194⁴ Ҳамлу нақли гайриқонуни маддаҳои тарканда, маводи радиоактивӣ, силоҳи биологӣ, химиявӣ ё ядроӣ дар ҳавопаймо, киштӣ ё нақлиёти хушкигард, 194⁵ (гайриқонунӣ истифода бурдан ва ё партофтани маддаҳои тарканда, силоҳи биологӣ, химиявӣ ё ядроӣ, маддаҳои хатарнок ва зараррасон аз киштӣ ё платформаи стасионарии воқеи шелфи континенталий), 310 тачовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 402 (ҳамла ба шахсон ва муассисаҳои таҳти ҳимояи байналмилалӣ қарордошта) меравад.

Моил намудани шахс барои иштирок дар фаъолияти ташкилоти террористӣ, мусаллаҳ намудан ё таълими ашхос бо мақсади содир намудани ҷиноятҳои номбаршуда, маънои онро дорад, ки як шахс дигар ашхосро барои содир намудани ҷиноятҳои номбурда ташвиқ ва тарғиб намуда, васоити заруриро мухайё менамояд, новобаста аз оне, ки он шахс ҷинояти ба нақшагирифтари содир мекунад ё не. Шахси моилкунанда тибқи маддай мазкур ба ҷавобгарӣ қашид мешавад.

Тарафи субъективии ин ҷиноят аз гуноҳ дар шакли қасди бевосита иборат аст. Шахс дидаву дониста шахси дигарро барои содир намудани ҷиноятҳои ҳусусияти террористӣ дошта ҷалб менамояд ё барои содир намудани онҳо мусоидат менамояд ва ҳоҳони он мебошад.

Субъекти ҷинояти мазкур шахси воқеии мукаллафи ба синни 16сола расида мебошад.

Тибқи эзоҳи маддай мазкур шахсе, ки ҷинояти дар маддай мазкур пешбинишударо содир намуда, аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод

карда мешавад, агар ў ихтиёран ва сари вақт бо роҳи ба мақомоти ҳокимияти давлатӣ хабар додан ё бо дигар тарзҳо барои пешгирий содир шудани чиноятҳои хусусияти террористӣ дошта мусоидат намояд, агар дар ҳаракатҳояш таркиби чинояти дигар набошад.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 1 моддаи 179¹ КҔ ҏТ пешбинӣ гардидааст, вазнин эътироф мегардад.

Дар қисми 2 моддаи 179¹ КҔ ҏТ чунин ҳолатҳои вазнинкунанда муқаррар гардидаанд:

- а) такроран;
- б) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ;
- в) бо истифода аз мақоми хизматӣ;
- г) бо истифода аз воситаҳои аҳбори омма ё шабакаи интернет содир шуда бошад.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 2 ва 3 моддаи 179¹ КҔ ҏТ пешбинӣ гардидаанд, махсусан вазнин эътироф мегарданд.

Кирдорҳое, ки дар қисмҳои 1 ва 2 моддаи 179¹ КҔ ҏТ пешбинӣ шудаанд, агар дар ҳолати ретсидиви хавфнок ё махсусан хавфнок содир шуда бошанд, пас ҷавобгарии чиноятӣ ҳамчун ҳолати махсусан вазнинкунанда бо қисми 3 моддаи зикргардида фаро мерасад.

Тибқи эзоҳ ба моддаи 179¹ КҔ ҏТ шахсе, ки чинояти дар моддаи мазкур пешбинишударо содир намуда, аз ҷавобгарии чиноятӣ озод карда мешавад, агар ў ихтиёран ва сари вақт бо роҳи ба мақомоти ҳокимияти давлатӣ хабар додан ё бо дигар тарзҳо барои пешгирий содир шудани чиноятҳои хусусияти террористӣ дошта мусоидат намояд, агар дар ҳаракатҳояш таркиби чинояти дигар набошад

Маблағгузории чиноятҳои хусусияти террористидошта

Маблағгузории чиноятҳои хусусияти террористидошта ҳамчун чиноят дар моддаи 179² КҔ ҏТ муқаррар гардида, аз 3 қисм ва эзоҳ иборат мебошад.

Ба сифати объекти хелии ин чиноят амнияти ҷамъияти баромад мекунад.

Тарафи объективии чинояти мазкур дар ҳаракатҳои фаъол, яъне бевосита ё бавосита пешниҳод намудан ё ҷамъ овардани воситаҳо бо мақсади пурра ё қисман истифодаи онҳо ё бо дарки он, ки аз ҷониби террористи алоҳида ё гурӯҳи (ташкилоти) террористӣ ё бо мақсади таъминоти молиявии террористи алоҳида ё гурӯҳи (ташкилоти) террористӣ ё, ки ин воситаҳо барои содир намудани

чиноятахой дар моддаҳои 179, 179¹, 179³, 181, 182, 184, 184¹, 184², 184³, 184⁴, 185, 193, 194, 194¹, 194², 194³, 194⁴, 194⁵, 310, 401¹ ва 402 пешбининамудаи КҶ ҆Т истифода мегарданд, ҳамчунин агар воситаҳои мазкур воқеан дар чиноятахой зикршуда истифода нагарданд, инчунин маблағузории террористи алоҳида ё гурӯҳи (ташкилоти) террористӣ, ҳатто агар он бо акти террористии мушаххас алоқаманд набошад ё барои маблағузории сафари шахсони воқеӣ ба давлате, ки дар он ҷо истиқомат намекунанд ва ё шаҳрванди он нестанд, бо мақсади содир кардан, банақшагирӣ, тайёр кардан ё иштирок дар содир намудани акти (актҳои) террористӣ ва ё барои тайёр намудани террористон ё гузаштан аз ҷунин тайёри ифода меёбад.

Дар моддаи 179² К҆Ч ҆Т эзоҳ муқаррар гардидааст, ки тибқи он зери мағҳуми "воситаҳо" дар моддаи мазкур активҳои ҳама навъ, ламсшаванда ё ламснашаванда, манқул ё файриманқул, новобаста ба тарзи ба даст овардани онҳо, ҳамчунин хӯҷатҳои ҳуқуқӣ ва ё санадҳо дар ҳама гуна шакл, аз он ҷумла электронӣ ва рақамиӣ, ки ҳуқуқро ба ҷунин активҳо ва ё иштирок дар онҳоро тасдиқ менамоянд, инчунин кредитҳои бонкӣ, чекҳои сафарӣ, чекҳои бонкӣ, интиқолоти почтавӣ, саҳмияҳо, когазҳои қиматнок, облигатсияҳо, векселҳо, аккредитивҳо ва гайраҳо фаҳмида мешаванд.

Аз рӯйи аломатҳои тарафи субъективӣ чинояти мазкур бо ғуноҳ дар шакли қасди бевосита содир мешавад. Шаҳс бо дарки он, ки аз ҷониби террористи алоҳида ё гурӯҳи (ташкилоти) террористӣ ё бо мақсади таъминоти молиявии террористи алоҳида ё гурӯҳи (ташкилоти) террористӣ воситаҳоро пешниҳод менамояд ва онро меҳоҳад.

Субъекти чинояти мазкур ҳама гуна ашҳоси мукаллафи ба синни 16 солагӣ расида баромад мекунад.

Барои содир намудани кирдорҳои дар қисми 1 моддаи 179² К҆Ч ҆Т ҷазо дар намуди маҳрум соҳтан аз озодӣ ба муҳлати аз **5 то 10** сол муқаррар шудааст.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 1 моддаи 179² К҆Ч ҆Т пешбинӣ гардидааст, вазнин эътироф мегардад.

Кирдорҳое, ки дар қисми якуми ҳамин модда пешбинӣ гардидаанд, агар:

- а) такроран;
- б) аз ҷониби гурӯҳи шахсон ё гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ;
- в) аз ҷониби шахс бо истифода аз мақоми хизматӣ;

г) бо истифодаи даромадҳои бо роҳи чиноят бадастовардаи қонунигардонидашуда (расмикунонидашуда) содир шуда бошанд.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 2 моддаи 179² КЧ ҶТ пешбинӣ гардидааст, маҳсусан вазнин эътироф мегардад.

Кирдорхое, ки дар қисмҳои якум ё дуюми ҳамин модда пешбинӣ гардидаанд, агар:

а) аз ҷониби гурӯҳи муташаккил;

б) дар ҳолати ретсидиви маҳсусан хавфнок содир шуда бошанд.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 3 моддаи 179² КЧ ҶТ пешбинӣ гардидааст, маҳсусан вазнин эътироф мегардад.

Даъвати оммавӣ барои содир намудани чиноятҳои хусусияти террористидошта ва (ё) сафедкуни оммавии фаъолияти террористӣ

Даъвати оммавӣ барои содир намудани чиноятҳои хусусияти террористидошта ва (ё) сафедкуни оммавии фаъолияти террористӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 179³ КЧ ҶТ пешбинӣ шуда, аз ду қисм ва эзоҳ иборат аст.

Ба сифати объекти чинояти мазкур амнияти ҷамъияти баромад меқунад.

Тарафи объективии ин чиноят аз ҳаркатҳои фаъол дар шакли даъвати оммавӣ барои содир намудани чиноятҳои дар моддаҳои 179, 179¹, 179³, 181, 182, 184, 184¹, 184², 184³, 184⁴, 185, 193, 194, 194¹, 194², 194³, 194⁴, 194⁵, 310 ва 402 пешбининамудаи КЧ ҶТ, инчунин сафедкуни оммавии фаъолияти террористӣ иборат аст.

Аз мазмуни дизпозитсияи моддаи номбурда бар меояд, ки шахси гунаҳгор шахсони дигарро ба таври оммавӣ ба содир намудани чиноятҳои дар моддаҳои моддаҳои 179 (терроризм), 179¹ Ҷалб кардан барои содир намудани чиноятҳои хусусияти террористӣ дошта ё мусоидати дигар барои содир намудани онҳо 179² маблағгузории чиноятҳои хусусияти террористидошта, 181 (ғасби гравгон), 182 (ғасби бино, иншоот, воситаҳои иттилоот ва алоқа), 184 Ғайриқонунӣ ҳай карда бурдан ё ғасби ҳавопаймо, киштӣ ё қатори роҳи оҳан, 184¹ ғасб, вайрон кардан, содир намудани амалҳои зӯроварӣ дар платформаи стасионарии воқеи шелфи континенталӣ, 184² (кирдорҳои қасдана ба муқобили бехатарии ҳавопаймо ё киштӣ, 184³ (ҳаракатҳои қасдана ба муқобили бехатарии фурӯдгоҳҳое, ки ба авиатсияи гражданӣ хизмат мерасонанд, 184⁴, (интиқоли ғайриқонунии шахси содирнамудаи чинояти хусусияти террористидошта дар нақлиёт), 185 (ташкили воҳидҳои мусаллаҳи

гайриқонунӣ), 193 (муносибати гайриқонунӣ бо маводи радиоактивӣ, 194 тасарруфи маводи радиоактивӣ), 194¹ (истифодабарии гайриқонунии мавод, воситай радиоактивӣ ё объекти ядроӣ), 194² (харакатҳои қасдона ба муқобили бехатарии дастгохи ядроӣ), 194³ (гайриқонунӣ тайёр кардани воситай таркандаи ядроӣ ё воситай афканандай радиатсия), 194⁴ Ҳамлу нақли гайриқонунии моддаҳои тарканда, маводи радиоактивӣ, силоҳи биологӣ, химиявӣ ё ядроӣ дар ҳавопаймо, киштӣ ё нақлиёти хушкигард, 194⁵ (гайриқонунӣ истифода бурдан ва ё партофтани моддаҳои тарканда, силоҳи биологӣ, химиявӣ ё ядроӣ, моддаҳои хатарнок ва зараррасон аз киштӣ ё платформаи стасионарии воқеи шелфи континенталий), 310 тачовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятии Ҷумхурии Тоҷикистон ва 402 (ҳамла ба шахсон ва муассисаҳои таҳти ҳимояи байнамилалӣ қарордошта) даъват менамояд, ё ин ки кирдорҳои содир-намудаи онҳоро сафед менамояд.

Агар шаҳс дар байни мардум ва ё ба воситай интернет қуштор ва қатлу горати гурӯҳҳои экстремистӣ-терористири тарафдорӣ намояд, ақида ва амалҳои онҳоро дуруст шуморад ва барои дастрас шудан ба дигар шаҳрвандон фиристонад, пас онҳо аз рӯйи муқаррароти ҳамин модда (қисми 2) ҷиноят содир мекунанд. Инчунин, агар ҷавоне иттилоотро дар бораи қуштор ва қатлу горат дар Сурия, Ирок, Афғонистон ва дигар минтақаҳои даргир бо таври мунтазам ҳонда ва ё тамошо карда, дуруст будани онҳоро бо воситай интернет, газета, радио, ва ё дар масҷид, тӯю маъракаҳо тарафдорӣ карда, амалҳои онҳоро сафед кунад ва фикру ақидаи ӯ дастраси дигар шахсон гарданд, пас дар кирдори ӯ таркиби ҳамин ҷиноят мавҷуд аст. Зеро суханҳо ва ақидаҳои ӯ метавонанд боиси бадбинӣ, ҳуҷунат ва душмании ҷавонон нисбат ба дигар намояндагони дину мазҳаб гарданд.

Тибқи эзоҳи моддаи мазкур зери мағҳуми сафедкуни оммавии фаъолияти терористӣ тарғибу ташвиқи оммавӣ дар бораи эътироф намудани дурустии мағкура ва таҷрибаи тероризм, таклифи тақлид ва дастгирии он фаҳмида мешавад.

Шаҳсоне, ки ақида ва амалҳои экстремистӣ-терористири бо таври оммавӣ тарафдорӣ менамоянд, ҳуди онҳо дар як лаҳзаи кӯтоҳ аз мартабаи шаҳрванди муқаррарӣ ба экстремист ё терорист табдил ёфта, ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашида мешаванд.

Таркиби ҷинояти мазкур расмӣ буда, аз лаҳзаи паҳнкуни оммавии фаъолияти терористири дошта ва (ё) сафедкуни оммавии фаъолияти терористӣ, новобаста аз он ки онҳо ба

шахрвандон таъсир расонидаанд ё не, хотимаёфта ҳисобида мешавад.

Тарафи субъективии ин чиноят танҳо дар шакли қасди бевосита сурат мегирад. Шахси гунахгор кирдорҳои худ ва хусусияти оммавӣ доштани онҳоро дарк карда, дидаву дониста чунин рафткор менамояд. Ангезаҳои чиноят метавонанд гуногун бошанд. Масалан, ангезаҳои сиёсӣ, идеологӣ, маҳалгарӣ, миллатчиғӣ ва г. Мақсади чиноят – моил соҳтани даъватшавандагон (шахрвандон) барои амалий соҳтани фаъолияти террористӣ.

Субъекти ин чиноят шахси воқеии мукаллафи ба синни 16 сола расида мебошад.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 1 моддаи 179³ КҶ ҶТ пешбинӣ гардидааст, вазнин ва қисми 2-юми он маҳсусан вазнин эътироф мегарданд.

Иттилооти баръало бардуруғ оид ба кирдори террористӣ

Иттилооти баръало бардуруғ оид ба кирдори террористӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 180 КҶ ҶТ мукаррар гардида, аз ду қисм иборат аст.

Ба сифати объекти хелии ин чиноят амнияти ҷамъияти баромад мекунад.

Иттилооти баръало бардуруғ оид ба кирдори террористӣ ба амнияти ҷамъияти зарар расонида, вазъи муттадили корро дар корхонаҳо, муассисаҳо, мақомоти давлатӣ вайрон намуда, ахволи одамонро парешон менамояд. Он мумкин аст, ба асабоникунioni гурӯҳи зиёди одамон ва ба қасалий гирифткор намудани қасалиҳои дил ва асаб сабаб гардад. Чунин кирдор вазъро номуттадил гарденида, мақомоти даҳлдор барои пешгирий намудани оқибатҳои он ҷораҳои мушахҳаси ташкилий ва омодабоширо мебинад, ки дар ин амал маблағҳои зиёд сарфа мегардад. Ҳамаи ин бо зарари зиёди моддӣ, маънавӣ ва вайрон намудани тартиботи ҷамъияти вобастагӣ дорад¹⁸.

Тарафи объективии чинояти мазкур аз ҳаракатҳои фаъол дар шакли иттилооти баръало бардуруғ оид ба рух додани таркиш, сӯхтор ё дигар кирдоре, ки боиси ҳавфи марги одамон, расонидани зарари ҷиддии ба молу мулк ё ба рух додани оқибатҳои дигари барои ҷамъият ҳавфнок оварда мерасонад ё ба амнияти ҳавопаймо ва шиноварии бехатари киштии обӣ таҳдид мекунад, иборат аст.

¹⁸ Тафсир ба КҶ ҶТ // Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С 347.

Маълумот метавонад бо тарзи шифоҳӣ, хаттӣ, тавассути телефон, мактуб ва дигар тарзҳо расонида шавад. Тарз ва тартиби пешниҳоди маълумот ба бандубости чиноят таъсир намерасонад.

Тарафи субъективии чинояти мазкур дар қасди бевосита ифода меёбад. Аломати ҳатмии таркиби чинояти мазкур аниқ ва баръало бардуруғ будани иттилоот мебошад. Баръало будани иттилот маънои онро дорад, ки шахси гунахгор ба таври возеҳ ва аён медонад, ки кирдори террористӣ содир нашудааст ва дар ин маврид маълумотро ба мақомот пешниҳод менамояд. Дар ҳолати гумроҳ ё фиреб ҳӯрдани шахс нисбати маълумоти додааш ҷавобгарӣ бо ин модда ба миён намеояд.

Субъекти чинояти мазкур шахси воқеии муаллафе мебошад, ки дар вақти содир намудани чиноят ба синни 16-солагӣ расида расидааст.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 1 моддаи 180 КҔ ҶТ пешбинӣ гардидааст, начандон вазнин ва қисми 2-юми он вазнин эътироф мегарданд.

Дар қисми 2 моддаи 180 КҔ ҶТ ҷавобгарии чиноятӣ он замон ҷой дорад, ки агар кирдори пешбининамудаи қисми якуми ҳамин модда, аз беэҳтиётӣ боиси расонидани зарар ба саломатӣ ё дигар оқибатҳои вазнин гардида бошад.

Ғасби гаравгон

Ғасби гаравгон ҳамчун чиноят дар моддаи 181 КҔ ҶТ пешбинӣ шуда, аз 3 қисм ва эзоҳ иборат аст.

Объекти чинояти мазкур амнияти ҷамъиятӣ мебошад.

Ба сифати объекти иловагии ин чиноят ҳаёт ва саломатии инсон ва озодии ў баромад мекунанд.

Чуноне, ки аз амалияи хукуқтатбиқунӣ бар меояд, ғасби гаравгон метавонад ба бехатарии сиёсӣ ва иқтисодии давлат, инчунин муносибатҳои байналмилалии ў зарар расонида, садди роҳи қабул намудани қарорҳои аҳаммияти муҳими байнидавлатӣ дошта гардад. Мубориза бар зидди ғасби гаравгон вазифаи асосии тамоми аҳли башар буда, бо Конвенсияи байналмилалии асамблеяи генералии СММ оид ба ғасби гаравгон аз 17.12.1979 ва КҔ ҶТ, ба танзим дароварда шудааст.

Ҷабрдидаи ғасби гаравгон дилҳоҳ шахс, новобаста аз сину сол, ҷинс, миллат ва ё шуда метавонад. Ҳангоми гаравгон гирифтани ду ва ё зиёда шахс, ноболиг ё зани ҳомиладор ҷавобгарии

чиноятті нисбати ин чиноят вазнинтар мегардад (қисми 2 моддаи 181 КЧ ҚТ).

Қабрдидаи чинояты мазкур шаҳрванди Ҷумхурии Тоҷикистон, ҳориҷӣ, ё шахси бешаҳрванд, шахси мансабдор, ҳодими давлатӣ ё ҷамъияти, намояндаи ҳокимият, намояндаи ташкилотҳои динӣ, соҳибкори инфириодӣ маҳбус ва ғ. шуда метавонанд.

Тарафи объективии ин чиноят аз ҳаракатҳои фаъол дар шакли ғасби гаравгон ё нигоҳ доштани шахс ба сифати гаравгон марбут бо таҳди迪 күштан ё расонидани зарар ба саломатии ў ё минбаъд нигоҳ доштани ҳамин шахс иборат аст.

Таҳти мағҳуми ғасби гаравгон ба таври зӯроварона маҳдудкунии ғайриқонуни озодии инсон ва маҳрум намудани ў аз иштирок дар муносибатҳои ҷамъияти мебошад, ки баъдан ба озодӣ баргаштани ў аз иҷро намудани талабот ё шартҳои шахси гунаҳгор, ки ба давлат, ташкилот, шахсони воқеӣ ё ҳукуқӣ пешниҳод шудаанд вобастагӣ дорад. Зуроварӣ дар ин ҷо ба маънои зӯроварии ҷисмонӣ таҳди迪 ба таври воқеӣ истифодабарии он фаҳмида мешавад.

Нигоҳ доштани шахс ба сифати гаравгон ҳамчун амали зӯроварӣ бо мақсади монеъ шудани ҳаракати озод ё тарқ кардани ҷойи зисти шахси таҳти гаравгон қароргирифта фаҳмида мешавад. Нигоҳдории шахс метавонад дар ҷойе бошад, ки шахс ба таври мустақилона имконияти тарқ кардани онро надошта бошад (бино, қишиӣ, ҳавопаймо ва ғ.). Нигоҳ доштан дар бештари мавриҷҳо идомаи раванди гаравонгирӣ мебошад¹⁹.

Таркиби ин чиноят расмӣ буда, он аз лаҳзаи воқеан аз озодӣ маҳрум намудани ҷабрдида, ё ин ки нигоҳ доштан бар хилофи ҳоҳиши ў, новобаста аз давомнокии вақт, пешниҳоди талабот ё иҷро шудани талабот ба хотимаёфта эътироф мешавад.

Тарафи субъективии ин чиноят дар қасди бевосита ифода мешавад.

Мақсад дар ин чиноят ба сифати аломати ҳатмӣ баромад мекунад. (мақсади маҷбур намудани давлат, ташкилотҳои байналмилалӣ, шахсони воқеӣ, ҳукуқӣ ё ғурӯҳи шахсон ба иҷро ё ҳуддорӣ намудан аз иҷрои ин ё он ҳаракат, ҳамчун шарти озод кардани гаравгон).

Ангезаи он мумкин аст бадбинӣ, дарҳостҳои сиёсӣ, иқтисодӣ находӣ, байналмилалӣ ва ғ. бошад, вале онҳо ба бандубости чиноят таъсир намерасонанд.

¹⁹ Алиев А.Ш. Уголовная ответственность за захват заложника: монография. Душанбе, 2013. С. 36.

Талаботи субъект, ки ба давлат, ташкилот ё шаҳрванд пешниҳод шудаанд, метавонанд гуногун бошанд ва ин ба бандубости чиноят аҳаммият надорад. Дар ин ҳолат тарафе, ки талабот ба он пешниҳод карда мешаванд дилҳоҳ давлат шуда метавонад (давлати худ, яъне давлате, ки субъект шаҳрванди он мебошад ё ин, ки давлати хориҷӣ), ҳамчунин ташкилотҳо (Ҷумҳурии Тоҷикистон ё ин ки хориҷӣ). Вобаста бо хислати талабот, «адресат» (фарде, ки талаб ба ў нигаротина шудааст) метавонад фарди муайян (роҳбари аниқ, шахси мансабдор, намояндаи ҳоқимият, ходими ҷамъиятӣ ва гайра) ё ин ки номуайян бошанд, ки ин ҳолатҳо ба бандубости чиноят аҳаммият надорад²⁰.

Чи тавре, ки амалия нишон медиҳад, талаботи пешниҳод намудаи чинояткорон гуногун мебошанд ва онҳо метавонанд ба ҳоҳиши аз давлат баромада рафтан, маблағи калони пулӣ ба даст овардан, мусассар гаштан ба бекор намудани ягон қарори сиёсӣ (шартномаҳои байналмилалӣ) ё ин ки баръакс қабул намудани он, маҳбусонро озод намудан, мусассар гаштан ба авғ намудани ашҳоси аниқ, пешниҳод намудани воситаҳои нақлиёт, воситаҳои нашъадор, силоҳ, маводи тарканд, таъмин намудани воҳӯрӣ бо кормандони воситаҳои ахбори умум, алоқаманд бошанд.

Субъекти ин чиноят шахси ҷисмонии мукаллафи ба синни 14 расида мебошад.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 1 моддаи 181 КҔ ҶТ мукаррар гардидааст, вазнин эътироф мегардад.

Дар қисми 2 моддаи 181 КҔ ҶТ содиршавии ғасби гаравгон бо чунин ҳолатҳои вазнинкунанда мукаррар шудааст:

- а) такроран;
- б) аз ҷониби гурӯҳи шахсон ё гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ;
- в) бо истифодаи зӯроварие, ки барои ҳаёт ё саломатии инсон ҳавфнок мебошад;
- г) бо истифодаи силоҳ ё предмете, ки ба сифати силоҳ истифода мешавад;
- д) нисбат ба шахси баръало ноболиг;
- е) нисбат ба зане, ки гунаҳгор баръало ҳомиладор буданашро медонад;
- ж) нисбат ба шахсе, ки гунаҳгор баръало аз дар вазъияти очизона қарор доштани ў оғоҳ буд;
- з) бо нияти ғаразнок ё кирояи зарҳаридон;

²⁰ Тафсир ба моддаҳои алоҳидаи Қисми маҳсуси Кодеси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон // Зери назари Қаҳоров А.А. Душанбе, 2011. С. 123.

и) нисбати ду ва ё зиёда шахсон анчом дода шудааст.

Такроран гасби гаравгон ё аз ҷониби шахсе, ки қаблан чиноятҳои бо м.м. 181, 130, 130¹, 131 КЧ пешбинӣ намударо содир кардааст (банди «а» қисми 2 моддаи 181), маротибаи дуюм ва зиёда аз он содир намудани ин чиноятҳоро дар назар дорад. Дар ин маврид шарт нест, ки шахси гунаҳгор қаблан барои содир кардани гасби гаравгон аввал ё чиноятҳои бо м.м. 130, 130¹, 131 ва 181 КЧ пешбинишуда маҳкум шуда бошад.

Аз ҷониби гурӯҳи ашхос ё гурӯҳи ашхос бо маслиҳати пешакӣ, яъне, ашхос то содир намудани чиноят оид ба гасби гаравгон пешакӣ маслиҳат кардаанд.

Дар зери мағҳуми гасби гаравгон бо истифодай зӯроварии барои ҳаёт ё саломатии инсон ҳавфнок бояд фаҳмид, ки ба саломатии ҷабрдида зарари сабук, миёна ва ё вазнин расонида мешавад ва ё дар мавриди истифодай зӯроварӣ ҳангоми содир кардани чиноят барои ҳаёт ва саломатии инсон ҳавфу хатар чой дошта бошад.

Гасби гаравгон бо истифодай силоҳ ё предмете, ки ба сифати силоҳ истифода мешавад, чунин маъно дорад, ки дар вақти содир намудани гасби гаравгон ҳама гуна силоҳи оташфишон, сард ё газӣ (тапонча, револвер), инчунин предметҳои дигар истифода карда шудаанд. Ин предметҳо мумкин аст, маҳсус тайёр карда шуда бошанд ва ё барои расонидани зарари ҷисмонӣ пешбини шуда бошанд (мисол, қисми шланги резинӣ, ки дохили он аз оҳан пур карда шудааст). Ба ин гуна предметҳо, инчунин, ашёҳои ҳочагӣ (табар, корд, ва гайра) дохил мешаванд.

Гасб намудани гаравгоне, ки баръало ноболиг аст, яъне гасби гаравгони шахси ба синни 18-солагӣ нарасида, аз ҷумла кӯдакро дар назар дорад. Дар ин ҷо бояд қайд кард, ки гунаҳгор аз ноболигии ў ба таври аниқ ва возех боҳабар бошад.

Гасби гаравгони зане, ки гунаҳгор баръало ҳомиладор буданашро медонист, дар он ҳолат чой дорад, ки агар гунаҳгор аз ин ҳолати зан аз рӯйи намуд ё андоми зоҳирӣ ва дигар ҳолатҳо боҳабар бошад. Ҳавфи баланди ҷамъиятии ин кирдор дар он ифода мебад, ки гунаҳгор на танҳо ба саломатӣ ва ҳаёти зан, балки ба кӯдаки ояндаи ў ҳатарро ба вучуд меорад. Дар ин ҷо, муҳлати ҳомиладорӣ аҳаммият надорад, метавонад он ду хафтаина ё ин, ки нӯҳ моҳа бошад. Ҳангоми воқиф набудани шахс аз ҳомиладории ҷабрдида кирдорҳои ў бо ин банд бандубаст карда намешавад.

Гасби гаравгон нисбати ду ва ё зиёда ашхос дар он ҳолат чой дорад, ки ду ва зиёда ашхос қасдана гасб шуда, ҷойивазкунӣ нисбати онҳо амалий шуда бошад. Дар баъзе мавридҳо гасби онҳо дар

як вақт мумкин аст сурат нагиранд. Лекин гунахгор мақсади ғасби ду ва зиёда шахсрө дар нақша дошт, якеро дар як маҳал ва дигаре аз маҳали дигар ба гарав гирифтган ба як мақсад таркиби банди «и» моддаи 181 КЧ дар бар мегирад.

Нисбат ба шахсе, ки гунахгор барьalo аз дар вазъияти очи-зона қарор доштани ў огох буд, содир намудани ғасби гаравгон чунин маъно дорад, ки шахсоне мавриди ғасб қарор мегиранд, ки бо сабаби касалӣ, пиронсолӣ, бемории рӯҳӣ ва дигар ҳолатҳо ба таври бояду шояд худро ҳимоя карда наметавонанд.

Бо нияти ғаразнок ё кирояи зарҳаридон ба мақсади ба даст овардани фоидай моддӣ барои гунахгор ё ашхоси дигар (пул, амвол, гайрихукуқӣ гирифтани хукуқ ба манзил ва ғайра) ё ин ки раҳоӣ аз сарфи моддӣ (баргардонидани амвол, қарз пардоҳти хизмат, пардоҳти алимент ва ғайра) бандубаст карда мешавад.

Ғасби гаравгон бо кирояи зарҳаридон, чунин маъно дорад, ки ташкилқунандай чиноят баро содир намудани ин чиноят ба иҷроқунандай чиноят мукофоти моддӣ ё дигар ҳавасмандкуни мединад ё ин кӣ ваъда медиҳад.

Ғасби гаравгон нисбати ду ва ё зиёда ашхос дар он ҳолат ҷойдорад, ки ду ва зиёда ашхос қасдана ғасб шуда, ҷойивазқуни нисбати онҳо амалӣ шуда бошад. Дар баъзе мавридҳо ғасби онҳо дар як вақт мумкин аст сурат нагиранд. Лекин гунахгор мақсади ғасби ду ва зиёда шахсрө дар нақша дошт; якеро дар як маҳал ва дигаре аз маҳали дигар ба гарав гирифтган ба як мақсад таркиби банди мазкурро дар бар мегирад.

Категорияи чинояте, ки дар қисмҳои 2 ва 3 моддаи 181 КЧ ҶТ муқаррар гардидаанд, маҳсусан вазнин эътироф мегарданд.

Дар қисми 3 моддаи 181 КЧ ҶТ содиршавии ғасби гаравгон бо чунин ҳолатҳои маҳсусан вазнинкунандаги муқаррар шудааст:

а) аз ҷониби гурӯҳи муташаккил;

аз беэҳтиётӣ боиси марги инсон ё дигар оқибатҳои вазнин гашта бошад;

в) дар ҳолати ретсидиви маҳсусан ҳавфнок содир шуда бошад.

Ғасби гаравгон аз ҷониби гурӯҳи муташаккил онро пешбинӣ мекунад, ки он аз ҷониби гурӯҳи устувори ашхосе, ки барои содир кардани як ва ё якчанд чиноят муттаҳид шудаанд (шарт нест, ки чиноят фақат ғасби гаравгон бошад) содир шуда бошад. Дар ин ҳолат ҳама иштирокчиён гурӯҳи муташаккил, новобаста аз тақсимоти вазифаҳо дар дохили гурӯҳ, ҳамичроқунандагон ҳисобида

мешаванд. Дар ин маврид ҳавола ба моддаи 36 КҔ зарурат надо-рад;

Гасби гаравгон аз беэхтиётий боиси марги инсон ё дигар оқибатҳои вазнин гашта бошад қонун талаб мекунад, ки марги ҷабрдида ё расонидани оқибатҳои вазнин бояд аз беэхтиётий фаро расад, яъне, дар байнин гасби гаравгон ва ин оқибатҳо алоқаи сабабӣ ҷой дошта бошанд. Гасби гаравгон, ки боиси аз беэхтиёти фаро расидани марги ҷабрдида гаштааст, пурра таркиби чинояти бо банди «б» қисми З моддаи 181 КҔ пешбинишударо дар бар мегирад. Аз ин рӯ, он бандубости иловагиро бо моддаи 108 КҔ талаб намекунад.

Дар баъзе маврид марги ҷабрдида дар вақти гасби гаравгон дар натиҷаи қасдан расонидани зарари ҷисмонӣ ба вуқӯй меояд. Дар ин ҳолат кирдори содиркарда пурра ба талаботи банди «б» қисми З мод. 181 КҔ ҷавобгӯй нест, аз ин рӯ бандубости иловагиро бо банди «в» қисми З моддаи 110 КҔ талаб мекунад. Марги ҷабрдида, ҳамчун оқибати вазнини гасби гаравгон, мумкин аст ба сифати одамкушӣ баромад кунад. Дар ин ҳолат бандубости иловагиро бо моддаҳои даҳлдори КҔ талаб карда мешавад (м. 104 КҔ).

Ба дигар оқибатҳои вазнини гасби гаравгон, аз ҷумла, инҳо дохил мешаванд: ҳудкушии ҷабрдида, марги наздикони ӯ, ба қасалии вазнин дучор гаштани ӯ, расонидани дигар зарари вазнин ба саломатии ӯ, расонидани зарари қалони моддӣ ба ҷабрдида, вайрон намудани аҳди қалони тиҷоратӣ ва ғайра.

Гасби гаравгон дар ҳолати ретсидивии маҳсусан ҳавфнок содир шуда бошад, дар ин ҳолат кирдорҳои шахси гунахгор муводикии талаботи қисми З бандҳои «а», «б» моддаи 21 КҔ, бандубаст карда мешаванд.

Тибқи эзоҳ ба моддаи 181 КҔ ҶТ, шаҳсе, ки бо ихтиёри худ ё талаби мақомоти ҳокимиият гаравгонро озод мекунад, агар дар ҳаракати ӯ таркиби чинояти дигар мавҷуд набошад, аз ҷавобгарии чиноятӣ озод карда мешавад.

Гасби бино, иншоот, воситаҳои иттилоот ва алоқа

Гасби бино, иншоот, воситаҳои иттилоот ва алоқа ҳамчун чиноят дар моддаи 182 КҔ ҶТ муқаррар гардида, аз се қисм иборат аст. Аломатҳои чинояти мазкур дар диспозитсияи моддаи 182 КҔ ҶТ муқаррар гардидаанд: гасби бино, иншоот, роҳҳо ё воситаҳои иттилоот ё алоқа, дигар иншооти коммуникатсионӣ ё ин ки нигоҳ доштани онҳо, марбут бо таҳдиҳои несту нобуд ё вайрон кардани

онҳо ё бо таҳди迪 күштори шаҳрвандон ё расондани заарар ба саломатии онҳо бо мақсади маҷбур кардани давлат ё дигар мақомот, шахсони ҳуқуқӣ ё воқеӣ ё гурӯҳи шахсон ба ичро ё худдорӣ кардан аз ичрои ягон ҳаракат ҳамчун шарти ичро накардани таҳдид.

Объекти хелии чинояти мазкур амнияти чамъияти мебошад.

Ба ҳайси объекти иловагии чинояти мазкур ҳаёт ва саломатии инсон ва муносабатҳои молу мулкӣ эътироф карда мешаванд.

Ба сифати предмети ин чиноят бино, иншоот, воситаҳои иттилоот ва алоқа баромад мекунанд.

Таҳти мағхуми бино ин соҳтумон бо ҳудуди доҳила ва рӯйи заминие мебошад, ки аз ҷониби одамон барои истифодабарӣ соҳта шудаанд, фаҳмида мешавад.

Таҳти мағхуми иншоот соҳтори сунъии беҳаракати мутаносибан андозааш қалон фаҳмида мешавад.

Роҳҳо – ин ҳати соҳташуда ё мутобиққунонидашудаи замин, ё иншооти сунъие, ки барои ҳаракати воситаҳои нақлиёт мӯҷаҳҳаз шудаанд.

Воситаҳои иттилоот ва алоқа – ин маҷмӯи ташкилӣ-техникии барои таъмини ба вучуд овардан, бо навбат расонидан ва нашри оммавии маълумоти нутқӣ, нақши ва мусиқиро таъминкунанд, бо мақсади иттилооти оммавӣ мебошад.

Таҳти мағхуми воситаҳои алоқа дастгоҳҳои техникӣ, таҷҳизот, иншоот ва системаҳое, ки барои ташаккул, коркард, интиқол, қабул ва коммутатсияи ишоратҳои электромагнитӣ ва оптикаӣ истифода карда мешаванд, фаҳмида мешавад.

Тарафи объективии ин чиноят дар ҳаракатҳои фаъол яъне гасби бино, иншоот, роҳҳо ё воситаҳои иттилоот ё алоқа, дигар иншооти коммуникатсионӣ ё ин ки нигоҳ доштани онҳо, марбут бо таҳди迪 несту нобуд ё вайрон кардани онҳо ё бо таҳди迪 күштори шаҳрвандон ё расондани заарар ба саломатии онҳо ифода меёбад.

Тарафи субъективии ин чиноят гуноҳ дар шакли қасди бевоситаро дар бар мегирад. Мақсад дар chinояти мазкур ба сифати аломати ҳатмӣ баромад намуда, он аз маҷбур кардани давлат ё дигар мақомот, шахсони ҳуқуқӣ ё воқеӣ ё гурӯҳи шахсон ба ичро ё худдорӣ кардан аз ичрои ягон ҳаракат ҳамчун шарти ичро накардани таҳдид иборат аст.

Ба ҳайси субъекти чинояти номбурда шахси воқеии мукаллафӣ ба синни 16сола расида баромад мекунад.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 1 моддаи 182 КҶ ҷТ пешбинӣ гардидааст, миёна эътироф мешавад.

Дар қисми 2 моддаи 182 КЧ ҶТ чунин ҳолатҳои вазнинкундандаи ин чиноят муқаррар гардидаанд:

- а) такроран;
- б) аз ҷониби гурӯҳи шахсон ё гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ;
- в) бо истифодаи зӯроварие, ки барои ҳаёт ё саломатии инсон ҳавфнок мебошад;
- г) бо истифода аз силоҳ ё предмете, ки ба сифати силоҳ истифода мешавад, содир шуда бошад.

Категорияи ҷинояте, ки дар қисми 2 моддаи 182 КЧ ҶТ пешбинӣ гардидааст, вазнин эътироф мешавад.

Дар қисми 3 моддаи 182 КЧ ҶТ чунин ҳолатҳои маҳсусан вазнинкундандаи ин чиноят муқаррар гардидаанд:

- а) аз ҷониби гурӯҳи муташакил анҷом дода шуда бошад.
- б) аз беҳҳтиёти боиси марги инсон ё дигар оқибатҳои вазнин шуда бошад.
- в) дар ҳолати ретсидивӣ маҳсусан ҳавфнок содир шуда бошад.

Категорияи ҷинояте, ки дар қисми 3 моддаи 182 КЧ ҶТ пешбинӣ гардидааст, маҳсусан вазнин эътироф мешавад.

Роҳзании обӣ

Роҳзании обӣ ҳамчун ҷиноят дар моддаи 183 КЧ ҶТ муқаррар гардида, аз ду қисм иборат аст. Дар диспозитсияи моддаи мазкур, алломатҳои ин ҷиноят муқаррар гардидаанд: Ҳучум ба қиштии обӣ бо мақсади ба даст овардани молу мулки ғайр, ки бо зӯроварӣ ё таҳдиди истифодаи он содир шудааст.

Ба сифати объекти хелии (гурӯҳии) ин ҷиноят амнияти камъияти баромад мекунад.

Объекти иловагии он бошад, амнияти ҳаёт ва саломатии инсон ва муносибатҳои молу мулкӣ мебошанд.

Ба ҳайси предмети ҷинояти номбурда қиштӣ ва молу мулки дар дохили он ҷойдошта эътироф мешаванд.

Роҳи обӣ яке аз воситаҳои муҳими алоқаи савдоии байни давлатҳост шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар вақт метавонанд соҳиби қишиҳои обӣ гардида, муносибатҳои савдоии ҳудро дар обҳои кушод ба роҳ монанд. Ҳудуди қиштӣ ҳамчун сарҳади давлати Тоҷикистон баромад намуда, ҳама гуна ҷиноятаҳои дар он рух дода тибқи қонунгузории Тоҷикистон баррасӣ мегарданд. Агар чунин ҷиноят дар баҳри кушод содир шавад, ки ба ҳудуди ягон

давлат мансуб нест, он ҳамчун роҳзаний обӣ бандубаст карда мешавад²¹.

Тарафи объективии ин чиноят аз ҳаракатҳои фаъол дар шакли хучум ба киштии обӣ бо мақсади ба даст овардани молу мулки гайр, ки бо зӯроварӣ ё таҳдиidi истифодаи он содир шудааст, иборат аст.

Таҳти мағҳуми хучум дар чинояти мазкур ҳаракатҳое фахмида мешаванд, ки шахси гунахгор аз вазъияти муосид истифода бурда бо роҳи зуроварӣ ё таҳдиidi истифодаи он соҳибони киштий ва соҳимулкони молу мулки дар чой қарордоштаро мачбур менамоянд, аз неъмати модии худ даст қашанд, борро ба чойи ба онҳо лозим бурда расонанд ва ё самти ҳаракатро тағиیر диханд. Дар чинояти мазкур тағиیر додани самти ҳаракат танҳо бо мақсади дар чойи лозима фаровардани молу мулки дар доҳили киштий қарордошта мебошад.

Таркиби чинояти мазкур расмӣ буда, аз лаҳзаи хучум ба киштии обӣ бо мақсади ба даст овардани молу мулки гайр хотимаёфта эътироф мешавад.

Тарафи субъективии ин чиноят гуноҳ дар шакли қасди бевоситаро дар бар мегирад. Гунахгор дарк мекунад, ки гайриконунӣ ба киштий бо мақсади ба даст овардани молу мулки гайр хучум намуда, бо ин кирдораш ба муносибатҳои молу мулкии шахси дигар зарар мерасонад ва инро меҳоҳад.

Субъекти ин чиноят шахси воқеии мукаллафи ба синни 16 сола расида мебошад.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 1 моддаи 183 КҶ ҶТ пешбинӣ гардидааст, вазнин эътироф мешавад.

Дар қисми 2 моддаи 183 КҶ ҶТ чунин ҳолатҳои вазнинкунандай ин чиноят муқаррар гардидаанд:

- а) аз ҷониби гурӯҳи муташаккил;
- б) аз беэҳтиёти боиси марги инсон ё дигар оқибатҳои вазнин гардида бошад;
- в) такроран ё бо истифодаи силоҳ ё предмете, ки ба сифати силоҳ истифода мешавад, содир шуда бошад.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 2 моддаи 183 КҶ ҶТ пешбинӣ гардидааст, маҳсусан вазнин эътироф мешавад.

²¹ Тафсир ба КҶ ҶТ // Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 353.

Гайриқонунī ҳай карда бурдан ё ғасби ҳавопаймо, киштī ё қатори роҳи оҳан

Гайриқонунī ҳай карда бурдан ё ғасби ҳавопаймо, киштī ё қатори роҳи оҳан ҳамчун чиноят дар моддаи 184 КҖ ҶТ мукаррар гардида, аз чор қисм иборат аст. Дар қисми 1 моддаи мазкур аломатҳои ин чиноят мукаррар гардидаанд: гайриқонунī ҳай карда бурдан ё ғасби ҳавопаймо, киштī ё қатори роҳи оҳан, ҳамчунин ғасби чунин киштī ё қатор бо мақсади гайриқонунī ҳай карда бурдан ё ин ки амалӣ намудани назорати гайриқонунī дар дигар шакл.

Ба сифати объекти хелии ин чиноят амнияти ҷамъиятӣ баромад меқунад.

Объекти иловагии он бошад, амнияти ҳаёт ва саломатии инсон ва муносабатҳои молу мулкӣ мебошанд.

Предмети чинояти мазкурро киштии ҳавоӣ, киштии обӣ ва қатори роҳи оҳан ташкил медиҳад.

Ба киштии ҳавоӣ самолётҳо, вертолётҳо ва дигар аппаратҳои парвозкунанда – дирижабл (аппарати сабуки ҳавопаймои пургаз), планёр, пуфаки ҳавоӣ, ки барои аз ҷо ба ҷо гузаронидани одамон ва бор таъйин шудаанд, дохил мешаванд.

Киштии обӣ – ин воситаҳои шинокунанда мебошад, ки тавассути муҳаррик ё қувваи шамол ба ҳаракат дароварда мешаванд. Қаикҳо ва дигар воситаҳои шинокунӣ, ки бо қувваи мушаки одам ба ҳаракат дароварда мешаванд, предмети ин чиноят маҳсуб намебанд.

Ба қатори роҳи оҳан локомотивҳо, вагонҳо, аробачаи чор-чарҳаи роҳи оҳан (дрезина) дохил мешаванд.

Тарафи объективии ин чинояти аз ҳаракатҳои фаъол дар шакли гайриқонунī ҳай карда бурдан ё ғасби ҳавопаймо, киштī ё қатори роҳи оҳан, ҳамчунин ғасби чунин киштī ё қатор бо мақсади гайриқонунī ҳай карда бурдан ё ин ки амалӣ намудани назорати гайриқонунī дар дигар шакл, иборат аст.

Гайриқонунī ҳай карда бурдани киштī ва қатораҳои номбаршуда амалиётро оид ба аз ҷои исти онҳо ба ҷои дигар худса-ронা ба воситай идора (ҳай) карда бурдан тақозо меқунад.

Ғасби киштī ва қатораҳои номбаршуда дар ба тобеяни худ табдил додани чунин предметҳо, муқаррар намудани «ҳокимияти» худ, яъне, зери итоати худ гирифтани онҳо, ифода мегардад.

Тарафи субъективии чинояти мазкур дар қасди бевосита ифода мегардад.

Максад дар қисми 2 моддаи 184 КЧ ҶТ аломати ҳатмӣ маҳсуб ёфта, он аз мақсади маҷбур намудани шахси воқеӣ ё ҳукукӣ, давлат ё ташкилоти байналмилалӣ барои содир намудани ягон ҳаракат ё ин ки худдорӣ намудан аз он иборат аст.

Субъекти ин чинояят шахси воқеии мукаллафи ба синни 16-солагӣ расида мебошад.

Категорияи чинояте, ки дар қисмҳои 1 ва 2 моддаи 184 КЧ ҶТ пешбинӣ гардидаанд, вазнин эътироф мешаванд.

Агар, содир намудан ё таҳдиди содир намудани кирдорҳои пешбининамудаи қисми якуми моддаи 184 КЧ ҶТ бо мақсади маҷбур намудани шахси воқеӣ ё ҳукукӣ, давлат ё ташкилоти байналмилалӣ барои содир намудани ягон ҳаракат ё ин ки худдорӣ намудан аз он, агар чунин кирдорҳо тавонанд воқеан ба бехатарии ҳавопаймо, киштӣ ё қатораи роҳи оҳан таҳдид намоянд, пас ҷавобгарии чиноятий бо қисми 2 моддаи 184 КЧ ҶТ фаро мерасад.

Дар қисмҳои 3 ва 4 моддаи 184 КЧ ҶТ чунин ҳолатҳои маҳсусан вазнинкунандай ин чиноят муқаррар гардидаанд:

- қисми 3: ҳаракатҳои пешбининамудаи қисмҳои якум ё дуюми ҳамин модда, агар:

а) такроран;

б) аз ҷониби гурӯҳи шахсон ё гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ;

в) бо зӯроварӣ, ки ба ҳаёт ва саломатии инсон ҳавфнок аст ё бо таҳдиди истифодаи чунин зӯроварӣ;

г) бо истифодаи силоҳ, ё предмете, ки ба сифати силоҳ истифода мешавад, содир шуда бошад.

- қисми 4: ҳаракатҳои пешбининамудаи қисмҳои якум, дуюм ё сеюми ҳамин модда, агар:

а) аз ҷониби гурӯҳи муташаккил;

б) аз беэҳтиётий боиси марғи инсон ё дигар оқибати вазнин гашта бошад;

в) дар ҳолати ретсидиви маҳсусан ҳавфнок содир шуда бошад.

Категорияи чинояте, ки дар қисмҳои 3 ва 4 моддаи 184 КЧ ҶТ пешбинӣ гардидаанд, маҳсусан вазнин эътироф мешаванд.

Ғасб, вайрон кардан, содир намудани амалҳои зӯроварӣ дар платформаи стасионарии воқеи шелфи континенталӣ

Ғасб, вайрон кардан, содир намудани амалҳои зӯроварӣ дар платформаи стасионарии воқеи шелфи континенталӣ ҳамчун чино-

ят дар моддаи 184¹ КҖ ЧТ муқаррар гардида, аз панҷ қисм иборат аст.

Ба сифати объекти хелии ин чиноят амнияти ҷамъиятӣ баромад мекунад.

Объекти иловагии он бошад, амнияти ҳаёт ва саломатии инсон мебошанд.

Тарафи объективии ин чиноят аз ҳаракатҳои фаъол дар шакли ғасби платформаи стасионарии воқеи шелфи континенталӣ ё дигар шаклҳои назорати гайриқонунӣ аз болои он ё қасдона вайрон кардани он ва ё расонидани зарар ба он, ки ба бехатарии платформа таҳдид менамояд, иборат аст.

Платформаи стасионарии воқеи шелфи континенталӣ ҷойи содиршавии чинояти мазкур мебошад.

Шелф – як минтақаи ҳамворшудаи канори зериобии материк, ки ба замин наздик аст ва бо сохтори умумии геологӣ бо он тавсиф мешавад.

Шелфи континенталӣ – қаъри баҳр ва қаъри заминҳои минтақаҳои зериобӣ, ки берун аз обҳои худудии давлат ҷойгир аст.

Тарафи субъективии ин чиноят гуноҳ дар шакли қасди бевоситаро дар бар мегирад.

Субъекти чинояти номбурда шахси воқеии мукаллафӣ ба синни 16 сола расида мебошад.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 1 моддаи 184¹ КҖ ЧТ пешбинӣ гардидааст, миёна эътироф мешавад.

Дар қисми 2 моддаи 1841 КҖ ЧТ чунин ҳолати вазнинкунанда ин чиноят муқаррар гардидааст: содир намудани амали зӯроварӣ нисбати шахс дар платформаи стасионарии воқеи шелфи континенталӣ, ки ба бехатарии он таҳдид менамояд.

Категорияи чинояте, ки дар қисмҳои 2 ва 3 моддаи 184¹ КҖ ЧТ пешбинӣ гардидаанд, вазнин эътироф мешаванд.

Дар қисми 3 моддаи 184¹ КҖ ЧТ чунин ҳолати вазнинкунандай ин чиноят муқаррар гардидааст: содир намудан ё таҳдиди содир намудани кирдорҳои пешбининамудаи қисмҳои якум ё дуюми ҳамин модда бо мақсади маҷбур намудани шахси воқеӣ ё ҳукуқӣ, давлат ё ташкилоти байналмилалӣ ба содир намудани ягон ҳаракат ё ҳуддорӣ намудан аз он, агар чунин кирдорҳо тавонанд воқеан ба бехатарии платформаи стасионарии воқеи шелфи континенталӣ таҳдид намоянд.

Мақсад дар қисми 3 чинояти мазкур ба сифати аломати ҳатмӣ баромад намуда, он аз мақсади маҷбур намудани шахси воқеӣ ё ҳукуқӣ, давлат ё ташкилоти байналмилалӣ ба содир наму-

дани ягон харакат ё худдорӣ намудан аз он, агар чунин кирдорҳо тавонанд воқеан ба бехатарии платформаи стасионарии воқеи шелфи континенталӣ таҳдид намоянд, иборат аст.

Дар қисми 4 моддаи 184¹ КҶ ҶТ чунин ҳолати маҳсусан вазнинкунандай ин ҷиноят муқаррар гардидааст: дар платформаи стасионарии воқеи шелфи континенталӣ бо ҳар тарз ҷойгир кардан ё содир намудани харакатҳо бо мақсади ҷойгир кардани восита ё моддае, ки метавонад платформаи стасионариро вайрон намояд ё ба бехатарии он таҳдид кунад.

Категорияи ҷинояте, ки дар қисмҳои 4 ва 5 моддаи 184¹ КҶ ҶТ пешбинӣ гардидаанд, маҳсусан вазнин эътироф мешаванд.

Дар қисми 5 моддаи 184¹ КҶ ҶТ чунин ҳолатҳои маҳсусан вазнинкунандай ин ҷиноят муқаррар гардидаанд: кирдорҳои пешбининамудаи қисмҳои якум, дуюм, сеюм ё ҷоруми ҳамин модда, ки:

- а) тақроран;
- б) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ;
- в) аз ҷониби шахс бо истифода аз мақоми хизматӣ;
- г) бо истифодаи силоҳ ё предмете, ки ба сифати силоҳ истифода мешавад, содир шуда бошанд.

Кирдорҳои қасдана ба муқобили бехатарии ҳавопаймо ё қиштӣ

Кирдорҳои қасдана ба муқобили бехатарии ҳавопаймо ё қиштӣ ҳамчун ҷиноят дар моддаи 184² КҶ ҶТ муқаррар гардида, аз ҷоруми ҳамин модда аз ҷониби ҷавонӣ ҳавопаймо ё қиштӣ қарор дорад, агар чунин амал тавонад ба бехатарии ин ҳавопаймо ё қиштӣ таҳдид намояд.

Ба сифати объекти хелии ин ҷиноят амнияти ҷамъияти баромад мекунад.

Объекти иловагии он бошад, амнияти ҳаёт ва саломатии инсон ва муносабатҳои молу мулкӣ мебошанд.

Предмети ҷинояти мазкурро қишидӣ ҳавойӣ, қишидӣ обӣ ва қатори роҳи оҳан ташкил медиҳад.

Тарафи объективии ин ҷиноят аз чунин харакатҳои фаъол иборат аст:

1. Содир намудани амали зӯроварӣ нисбати шахсе, ки дар ҳавопаймо ё қиштӣ қарор дорад, агар чунин амал тавонад ба бехатарии ин ҳавопаймо ё қиштӣ таҳдид намояд (қисми 1 моддаи 184² КҶ ҶТ).

2. Вайрон кардани ҳавопаймо ё киштій ва ё расонидани заар ба ин ҳавопаймо ё киштій ё ин ки ба бори он, аз чумла вайрон намудани таҷхизоти навигатсионій ё ба вұчуд овардани монеаҳои ҷиддій дар истифодабарии он, ки онро аз кор мебарорад ё метавонад ба бехатарии он таҳдид намояд, چойгир кардан ё содир намудани ҳаракатхое, ки дар ҳавопаймо ё киштій бо ҳар тарз چойгир намудани восита ё моддае оварда расонад, ки метавонад чунин ҳавопаймо ё киштій ва ё бори онро вайрон намояд ё ба он зараре расонад, ки метавонад ба бехатарии он таҳдид намояд (қисми 2 моддаи 184² КҖ ҖТ).

Тарафи субъективии ин чиноят гуноҳ дар шакли қасди бевоситаро дар бар мегирад. Мақсад дар қисми 3 чинояти мазкур ба сифати аломати ҳатмій баромад намуда, он аз мақсади маҷбур намудани шахси воқеї ё ҳуқуқті, давлат ё ташкилоти байналмилалій барои содир намудани ягон ҳаракат ё худдорй намудан аз он, агар чунин кирдороҳ тавонанд воқеан ба бехатарии ҳавопаймо ё киштій таҳдид намоянд, иборат аст.

Субъекти чинояти номбурда шахси воқеиии мукаллафи ба син 16 сола расида мебошад.

Категорияи чинояте, ки дар қисмҳои 1 ва 2 моддаи 184² КҖ ҖТ пешбиній гардидаанд, вазнин эътироф мешаванд.

Дар қисми 2 моддаи 184² КҖ ҖТ чунин ҳолати вазнинкунданда чиноят мүкаррар гардидааст: вайрон кардани ҳавопаймо ё киштій ва ё расонидани заар ба ин ҳавопаймо ё киштій ё ин ки ба бори он, аз чумла вайрон намудани таҷхизоти навигатсионій ё ба вұчуд овардани монеаҳои ҷиддій дар истифодабарии он, ки онро аз кор мебарорад ё метавонад ба бехатарии он таҳдид намояд, چойгир кардан ё содир намудани ҳаракатхое, ки дар ҳавопаймо ё киштій бо ҳар тарз چойгир намудани восита ё моддае оварда расонад, ки метавонад чунин ҳавопаймо ё киштій ва ё бори онро вайрон намояд ё ба он зараре расонад, ки метавонад ба бехатарии он таҳдид намояд.

Дар қисмҳои 3 ва 4 моддаи 184² КҖ ҖТ чунин ҳолатҳои маҳсусан вазнинкунданда чиноят мүкаррар гардидаанд:

- қисми 3: содир намудан ё таҳдиди содир намудани кирдоҳои пешбининамудаи қисмҳои якум ё дуюми ҳамин модда бо мақсади маҷбур намудани шахси воқеї ё ҳуқуқті, давлат ё ташкилоти байналмилалій барои содир намудани ягон ҳаракат ё худдорй намудан аз он, агар чунин кирдороҳ тавонанд воқеан ба бехатарии ҳавопаймо ё киштій таҳдид намоянд.

- қисми 4: кирдорхой пешбининамудай қисмҳои якум, дуюм ё сеюми ҳамин модда, ки:

- а) такроран;
- б) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ ё гурӯҳи муташаккил;
- в) аз ҷониби шахс бо истифода аз мақоми хизматӣ;
- г) аз беҳҳтиёти боиси марғи инсон ё дигар оқибатҳои вазнин гардида бошанд;
- д) бо истифодай силоҳ ё предмете, ки ба сифати силоҳ истифода мешавад, содир шуда бошад.

Категорияи чинояте, ки дар қисмҳои 3 ва 4 моддаи 184² КҔ ҔТ пешбинӣ гардидаанд, маҳсусан вазнин эътироф мешаванд.

Ҳаракатҳои қасдана ба муқобили бехатарии фурудгоҳҳое, ки ба авиатсияи гражданий хизмат мерасонанд

Ҳаракатҳои қасдана ба муқобили бехатарии фурудгоҳҳое, ки ба авиатсияи гражданий хизмат мерасонанд, ҳамчун чиноят дар моддаи 184³ КҔ ҔТ муқаррар гардида, аз чор қисм иборат аст.

Ба сифати объекти хелии ин чиноят амнияти ҷамъиятӣ баромад мекунад.

Объекти иловагии он бошад, амнияти ҳаёт ва саломатии инсон ва муносибатҳои молу мулкӣ мебошанд.

Тарафи объективии ин чиноят аз чунин ҳаракатҳо иборат аст:

1. Содир намудани амали зӯроварӣ дар фурудгоҳ нисбати шахсе, ки ба авиатсияи гражданий хизмат мерасонад, агар чунин амал ба бехатарӣ дар ин фурудгоҳ таҳдид мекунад ё метавонад таҳдид кунад (қисми 1).

2. Вайрон намудан ё расонидани зарари ҷиддӣ ба таҷхизот ё иншооти фурудгоҳе, ки ба авиатсияи гражданий хизмат мерасонад ё ин ки ба ҳавопаймоҳои воқеи фурудгоҳ, ки дар истифодабарӣ қарор надоранд, ё ҳалал расондан ба кори ҳадамоти фурудгоҳ, агар чунин амал ба бехатарӣ дар ин фурудгоҳ таҳдид кунад ё метавонад таҳдид кунад (қисми 2).

Тарафи субъективии ин чиноят гуноҳ дар шакли қасди бевоситаро дар бар мегирад. Мақсад дар қисми 3 чинояти мазкур ба сифати аломати ҳатмӣ баромад намуда, он аз модда бо мақсади маҷбур намудани шахси воқеӣ ё ҳукуқӣ, давлат ё ташкилоти байн-налимилаӣ барои содир намудани ягон ҳаракат ё ҳуддорӣ кардан аз он, агар чунин кирдорҳо ба бехатарӣ дар фурудгоҳе, ки ба авиа-

тсияи гражданий хизмат мерасонад, таҳдид мекунанд ё метавонанд таҳдид кунанд, иборат аст.

Субъекти чинояти номбурда шахси воқеии мукаллафи ба син 16 сола расида мебошад.

Категорияи чинояте, ки дар қисмҳои 1 ва 2 моддаи 184³ КҶ ҖТ пешбинӣ гардидаанд, вазнин эътироф мешаванд.

Дар қисмҳои 3 ва 4 моддаи 184³ КҶ ҖТ чунин ҳолатҳои маҳсусан вазнинкундандаи чиноят муқаррар гардидаанд:

- қисми 3: содир намудан ё таҳдиди содир намудани кирдорҳои пешбининамудаи қисми дуюми ҳамин модда бо мақсади маҷбур намудани шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ, давлат ё ташкилоти байналмилалӣ барои содир намудани ягон ҳаракат ё ҳуддорӣ кардан аз он, агар чунин кирдорҳо ба бехатарӣ дар фурудгоҳе, ки ба авиасияи гражданий хизмат мерасонад, таҳдид мекунанд ё метавонанд таҳдид кунанд.

- қисми 4: кирдорҳои пешбининамудаи қисмҳои якум ё дуюми ҳамин модда, ки:

а) такроран;

б) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ ё гурӯҳи муташаккил;

в) аз ҷониби шахс бо истифода аз мақоми хизматӣ;

г) аз беҳҳтиёти боиси марги инсон ё дигар оқибатҳои вазнин гардида бошанд;

д) бо истифодаи силоҳ ё предмете, ки ба сифати силоҳ истифода мешавад, содир шуда бошанд.

Категорияи чинояте, ки дар қисмҳои 3 ва 4 моддаи 184³ КҶ ҖТ пешбинӣ гардидаанд, маҳсусан вазнин эътироф мешаванд.

Интиқоли ғайриқонуни шахси содирнамудаи чинояти хусусияти террористидошта дар нақлиёт

Интиқоли ғайриқонуни шахси содирнамудаи чинояти хусусияти террористидошта дар нақлиёт ҳамчун чиноят дар моддаи 184⁴ КҶ ҖТ муқаррар гардида, аз як қисм иборат аст. Дар диспозитсия моддаи мазкур аломатҳои ин чиноят муқаррар гардидаанд: интиқоли ғайриқонуни шахс дар нақлиёт бо дарки он, ки ин шахс ҳаракате содир намудааст, ки бо моддаҳои 179, 179¹, 179³, 181, 182, 184, 184¹, 184², 184³, 184⁴, 185, 193, 194, 194¹, 194², 194³, 194⁴, 194⁵, 310 ва 402 пешбининамудаи ҳамин Кодекс чиноят мебошад, бо мақсади ёрӣ расонидан ба чунин шахс барои гурехтан аз ҷавобгаии чиноятӣ.

Ба сифати объекти хелии ин чиноят амнияти чамъият баромад мекунад.

Тарафи объективии ин чиноят аз ҳаракатҳои фаъол дар шакли интиқоли гайриқонунии шахс дар наклиёт бо дарки он, ки ин шахс ҳаракате содир намудааст, ки бо моддаҳои 179, 179¹, 179³, 181, 182, 184, 184¹, 184², 184³, 1844, 185, 193, 194, 194¹, 194², 1943, 1944, 1945, 310, 401¹ ва 402 пешбининамудаи ҳамин Кодекс чиноят мебошад, бо мақсади ёрӣ расонидан ба чунин шахс барои гурехтан аз ҷавобгарии чиноятӣ иборат аст.

Тарафи субъективии ини чиноят аз ғуноҳ дар шакли қасди бевосита иборат аст, яъне шахси гунахгор дарк мекунад, ки ба таври гайриқонунӣ шахси содирнамудаи чиноятҳои террористиро интиқол дода истодааст ва инро меҳоҳад. Мақсад дар ин чиноят ба сифати аломати ҳатмӣ баромад намуда, он аз ёрӣ расонидан ба шахси содирнамудаи чиноятҳои террористӣ барои гурехтан аз ҷавобгарии чиноятӣ мебошад.

Субъекти чинояти мазкур шахси воқеии мукаллафӣ ба синни 16сола расида мебошад.

Категорияи чинояти мазкур махсусан вазнин эътироф мешавад.

Ташкили воҳидҳои мусаллаҳи гайриқонунӣ

Ташкили воҳидҳои мусаллаҳи гайриқонунӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 185 КҶ ҶТ муқаррар гардида, аз ду қисм ва эзоҳ иборат аст. Аломати чинояти мазкур дар диспозитсияи моддаи 185 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст: ташкили воҳидҳои мусаллаҳи гайриқонунӣ (иттиҳодия, отряд, дастаҳо ё дигар гурӯҳҳо), ҳамчунин роҳбарӣ ба ин гуна воҳидҳо ё иштирок дар онҳо.

Ба сифати объекти хелии ин чиноят амнияти чамъият баромад мекунад.

Амал кардани воҳидҳои мусаллаҳи гайриқонунӣ, ки дар зери назорати мақомоти ҳокимияти давлатӣ қарор намегиранд, устуворӣ ва мувозинатро байни руҳнҳои ҳокимият вайрон мекунанд, шиддатнокии иҷтимоиро дар байни аҳолӣ ба вучуд меоварад, таҳди迪 бо роҳи гайриқонститутсионӣ ва зӯроварӣ ҳаллу фасл намудани проблемаҳои ҳокимияти давлатиро ба миён меоварад²².

Тарафи объективии ин чиноят аз ҳаракатҳои фаъол дар шакли ташкили воҳидҳои мусаллаҳи гайриқонунӣ (иттиҳодия, отряд,

²² Тафсир ба КҶ ҶТ // Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 356.

дастаҳо ё дигар гурӯҳҳо), ҳамчунин роҳбарӣ ба ин гуна воҳидҳо ё иштирок дар онҳо иборат аст.

Таҳти мағҳуми ташкил намудани воҳидҳои мусаллаҳи гайриқонунӣ чунин ҳаракатҳое фахмида мешаванд, ки дар натиҷаи он воҳидҳои мусаллаҳи гайриқонунӣ таъсис дода мешаванд. Ба ҳайси унсурҳои фаъолияти ташкилӣ оид ба таъсис додани воҳидҳои мусаллаҳи гайриқонунӣ, чунин аломатҳо доҳил мешаванд: қабул намудани қарор оид ба таъсиси воҳидҳои мусаллаҳи гайриқонунӣ, аз ҷиҳати гоявӣ асоснок кардани таъсиси он, коркард ва тасдиқи рӯйхати штатӣ, интиҳоби кадрҳо, дарёфтани силоҳ ва лавозимоти ҷангӣ барои чунин воҳид, ба роҳ мондани таъминоти моддӣ ва ғайра.

Роҳбарӣ намудани воҳидҳои мусаллаҳи гайриқонунӣ дар амалий гардонидани функцияҳои идоракунӣ нисбат ба чунин воҳидҳо, муайян намудани тактикаи фаъолияти чунин воҳидҳо ифода мегардад.

Воҳидҳои мусаллаҳи гайриқонунӣ- ин иттиҳодия, отряд, дастаҳо ва ё дигар гурӯҳҳои бо силоҳ мусаллаҳи гайриқонунӣ хисоб мейбанд.

Воҳидҳо (отряд, даста, иттиҳодия ва ё дигар гурӯҳҳо) – ин иттиҳодияни муташаккили дорои унсурҳои низоми доҳилӣ, роҳбаријат, тақсимоти вазифа, системаи зердастӣ ва идоракунӣ бо аъзоёни ин воҳидҳо, аз ҷиҳати гоявӣ асоснок кардани таъсиси он, дорои меъёрҳои муқарраршудаи рафткор, нишонаҳои маҳсус (либос, нишонаҳои маҳсуси сарисинагии фарққунанда ва ғайра).

Таҳти мағҳуми мусаллаҳӣ, ҳамчун яке аз нишонаҳои асосии воҳидҳои гайриқонунӣ, ин доштани ақалан як асад силоҳи оташфишон бо шарти донистани он аз тарафи дигар иштирокчиён, фахмида мешавад. Инчунин доштани лавозимоти ҷангӣ, моддаҳо ва ё дастгоҳҳои тарканда ҳамчун аломати мусаллаҳӣ, ба инобат гирифта мешавад.

Барои бандубаст кардан намуди силоҳ, тарзи тайёр кардан, асосноки ҳукуқӣ будани он дар аъзоёни ин воҳидҳо, аҳаммият надорад.

Доштани макет, асбобҳои хочагӣ ва ғайра, ки ба силоҳ монанд мебошанд (масалан, маводи тарғарӣ (пиротехникӣ), тапончаҳои бонгдихӣ, тапончаҳои соҳтмонӣ) ё силоҳе, ки барои истифодабарӣ корношоям аст, ҳамчун аломати мусаллаҳӣ ба назар гирифта намешавад.

Роҳбарӣ ба воҳидҳои мусаллаҳи гайриқонунӣ – ин роҳбарии воҳидҳои мусаллаҳи алакай ташкилшуда, масалан додани фармону

супоришҳо ва бурдани назорат аз болои ичроиши он; муайян намудани тартиби кори воҳидҳо; ҳал намудани масъалаҳои муносабат бо мақомоти ҳокимияти давлатӣ, фикру ақидаҳои аъзоёни гурӯҳро шунида, карори ниҳойиқабул кардан ва ичроиши дигар функцияи роҳбар, фаҳмида мешавад.

Иштирок дар воҳидҳои мусаллаҳи гайриқонунӣ – ин аъзо шудан ба он, ичро намудани ҳама намуд супориши роҳбари воҳид, вобаста ба нақша ва вазифаҳои фаъолияти чунин воҳидҳо (хизмат кардан дар воҳидҳо, ичрои ягон кор ва супориши муайян, анҷом додани навбатчигӣ ё пайраҳадорӣ, иштирок дар ичрои супоришҳои ҷангӣ ва гайра). Мағҳуми иштирок воқеӣ буда, ҳама гуна ёрирасонӣ ва кӯмакҳо барои фаъолияти ин воҳидҳо, дар назар дошта шудааст.

Тарафи субъективии ин ҷиноят дар қасди бевосита ифода мегардад.

Субъекти ҷинояти номбурда шахси воқеии мукаллафи ба синни 16 сола расида мебошад. Дар қисми 2 моддаи 185 КҶ ҶТ ҷавобгарии ҷинояти барои ҳамин ҳаракат, ки аз ҷониби шахс бо истифодаи мақоми хизматӣ анҷом дода шудааст, муқаррар шудааст. Аз ин бар меояд, ки субъекти ҷинояти дар қисми 2 ин модда муқарраргардида, махсус мебошад: аз ҷониби шахс бо истифодаи мақоми хизматӣ.

Тибқи эзоҳи моддаи мазкур шахсе, ки ихтиёран аз иштирок дар воҳидҳои мусаллаҳи гайриқонунӣ даст кашида ва силоҳашро супурдааст, агар дар кирдори ӯ дигар таркиби ҷиноят мавҷуд набошад, аз ҷавобгарии ҷинояти озод карда мешавад.

Категорияи ҷинояте, ки дар қисмҳои 1 ва 2 моддаи 185 КҶ ҶТ муқаррар гардидаанд, вазнин эътироф мешаванд.

Бандитизм

Бандитизм ҳамчун ҷиноят дар моддаи 186 КҶ ҶТ пешбинӣ шуда, аз 3 қисм иборат аст.

Объекти хелии ин ҷиноят амнияти ҷамъияти мебошад.

Ба сифати объекти иловагии ҷинояти мазкур муносабатҳои молу мулкӣ баромад мекунанд.

Тарафи объективии ҷинояти мазкур аз ду намуд ҳаракатҳои иборат аст: 1) ташкили гурӯҳи мусаллаҳи устувор бо мақсади хучум ба шаҳрвандон ё ташкилот; 2) роҳбарӣ ба чунин гурӯҳ.

Зери гурӯҳ (даста) бояд гурӯҳи (дастай) мусаллаҳи устувори созмонёфтае фаҳмида шавад, ки аз ду ё зиёда шахс иборат буда,

пешакӣ барои содир кардани як ё якчанд хучум ба шаҳрвандон ё ташкилот муттаҳид шудаанд.

Аз дигар гурӯҳи созмонёфта гурӯҳ (даста) бо мусаллаҳӣ ва мақсади чинояткоронаи худ - хучум ба шаҳрвандон ё ташкилот тафовут дорад.

Аломатҳои зерин аз устувории гурӯҳ (даста) шаҳодат дода метавонанд: босуббот будани ҳайати гурӯҳ (даста); вобастагии зич миёни аъзоёни он; бо ҳам мувоғиқ карда шудани ҳаракатҳо байни онҳо; тағйирназарии шакл ва усулҳои фаъолияти чинояткории онҳо.

Аломати ҳатмии гурӯҳи (дастай) мусаллаҳи устувор, ки бо моддаи 186-и КҶ пешбинӣ шудааст, ин мусаллаҳии он мебошад. Пеш аз ҳама ин силоҳи оташвишони ҷангӣ ва ширкорӣ, силоҳи сарди истеҳсоли саноатӣ ва худсоз, ҳаргуна воситаҳои тарканда, силоҳи газӣ, пневматикӣ фаҳмида мешаванд.

Зери мағҳуми ҳучум чунин ҳаракатҳое фаҳмида мешавад, ки он барои ноил шудан ба натиҷаҳои чиноятӣ бо роҳи истифодаи зӯроварӣ нисбат ба ҷабрдида ва ё бо роҳи ба миён овардани таҳдиди воқеӣ оид бо истифодаи зӯроварӣ равона карда шудааст.

Гурӯҳ (даста) мусаллаҳ эътироф мешавад, ҳатто дар мавриди мавҷуд будани силоҳ дар дasti яке аз аъзоёни он ва аз ин огоҳ будани дигар аъзоёни гурӯҳ (даста).

Зери мағҳуми ташкил намудани гурӯҳи (дастай) мусаллаҳи устувор чунин ҳаракатҳое фаҳмида мешаванд, ки дар натиҷаи он гурӯҳи (дастай) мусаллаҳи устувор бо мақсади содир намудани ҳучум ба шаҳрвандон ё ташкилот таъсис дода мешавад. Ин дар қабул намудани қарор оид ба таъсиси чунин гурӯҳи (дастай) мусаллаҳи устувор, маслиҳат оид ба ҷалб намудани шарикон, дарёфтани силоҳ, тартиб додани нақша ва тақсими вазифаҳо байни аъзоёни гурӯҳи (дастай) мусаллаҳи устувор ифода мейбад²³.

Таҳти мағҳуми роҳбарӣ намудан ба гурӯҳи (дастай) мусаллаҳи устувор қабул намудани қарорҳо, ки бо тартиб додани нақша, таъминоти моддии ташкили фаъолияти чинояткоронаи даста, инчунин ба содир намудани ҳучумҳои мушахҳас алоқаманд мебошанд, фаҳмида мешавад.

Мағҳуми иштирок кардан дар гурӯҳи (дастай) мусаллаҳи устувор на танҳо бевосита иштирок намудан дар ҳучумҳои анҷоммадодаи он, инчунин аз ҷониби аъзоӣ даста иҷро кардани дигар ҳаракатҳои фаъолонаро дар назар дорад, ки ба маблағту-

²³ Мачмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 204.

зорӣ, таъмини силоҳ, воситаи нақлиёт, ҷустуҷӯ намудани объектҳо барои ҳучум ва ғайра равона шудаанд.

Бандитизм аз дигар чиноятҳое, ки аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо истифодаи зӯроварӣ (қисмҳои 2 ва 3 моддаи 248, қисми 3 моддаи 249-и КҶ) содир шудааст, бо дарачаи баланди ташкилии дохила, устуворӣ, муттаҳидӣ, силоҳнокии чинояткоронаи гурӯҳ (даста) фарқият дорад.

Аз ҷумла, бандитизм бо аломатҳои зерин аз роҳзанӣ фарқ мекунад:

-бандитизм мавҷудияти силоҳнокиро дар аъзоёни гурӯҳи (дастай) мусаллаҳи устувор талаб менамояд, ҳангоми содир намудани роҳзанӣ бошад на танҳо мавҷудияти силоҳ, балки истифодаи он зарур аст;

-ҳангоми роҳзанӣ ба сифати силоҳ предметҳое, ки аслан силоҳ намебошанд истифода бурда мешаванд, барои таркиби бандитизм бошад мавҷудияти силоҳҳо, ки маҳсус барои нобуд соҳтани нишони зинда таъйин шудааст, ҳатмӣ мебошад;

-таркиби бандитизм аз лаҳзаи ташкил кардани гурӯҳи (дастай) мусаллаҳи устувор, роҳзанӣ бошад аз лаҳзаи ҳучум бо мақсади тассаруфи молу мулки ғайр, ки бо истифодаи зӯроварии барои ҳаёт ва саломатӣ ҳавғонок ё бо таҳди迪 истифодаи ҷунин зӯроварӣ содир гардидааст, хотимаёфта эътироф карда мешавад (Карори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи таҷрибаи судӣ оид ба баррасии парвандаҳо марбут ба бандитизм” аз 23.11.2012. №15 (банди 5)²⁴.

Тарафи субъективии чиноят аз гуноҳ дар намуди қасди бевосита иборат аст.

Аломати ҳатмии тарафи субъективии чиноят ин мақсади чиноят, яъне ташкил ё роҳбарӣ ба ҷунин гурӯҳ бо мақсади ҳучум ба шаҳрвандон ё ташкилот мебошад.

Субъекти чинояти мазкур шахси ҷисмонии мукаллафи ба синни 16 расида мебошад. Шахсони аз синни 14 то 16-сола, ки ҳар гуна чиноятро дар ҳайати гурӯҳи (дастай) мусаллаҳи устувор содир намудаанд, ба ҷавобгарии чиноятӣ танҳо барои ҳамон чиноятҳои мушаҳҳас, ки ҷавобгарии чиноятиро аз синни 14 - солагӣ пешбинӣ намудааст, қашида мешавад.

Категорияи чинояте, ки дар қисмҳои 1, 2 ва 3 моддаи 186 КҶ ҶТ муқаррар гардидаанд, маҳсусан вазнин эътироф мешаванд.

²⁴ Ҳамон асар. С. 205.

Дар қисмҳои 2 ва 3 моддаи 186 КҶ ҔТ чунин ҳолатҳои вазнинкунаңдаи бандитизм муқаррар гардидаанд:

- қисми 2: иштирок дар гурӯҳи (дастай) мусаллаҳи устувор ё дар хучумҳои анҷоммадодай он.

- қисми 3: Кирдори пешбининамудаи қисмҳои якум ё дуюми ҳамин модда, агар аз ҷониби шаҳс бо истифода аз мақоми хизматӣ ё дар ҳолати ретсидиви хавфнок ё маҳсусан хавфнок анҷом дода шуда бошад.

Ташкили иттиҳоди ҷиноятӣ (ташкилоти ҷиноятӣ)

Ташкили иттиҳоди ҷиноятӣ (ташкилоти ҷиноятӣ) ҳамчун ҷиноят дар моддаи 187 КҶ ҔТ пешбинӣ шуда, аз се қисм ва эзоҳ иборат аст. Аломатҳои ҷинояти мазкур дар диспозитсияи қисми 1 моддаи 187 КҶ ҔТ муқаррар гардидаанд: ташкили иттиҳоди ҷиноятӣ (ташкилоти ҷиноятӣ) барои содир намудани ҷиноятҳои вазнин ё ҷиноятҳои маҳсусан вазнин, ҳамчунин роҳбарӣ ба чунин иттиҳод (ташкилот) ё ба ҷузъу томи таркибии онҳо, инчунин ташкили иттиҳоди ташкилотчиён, роҳбарон ё дигар намояндагони гурӯҳҳои муташаккил бо мақсади таҳияи нақша ва фароҳамоварии шароит барои содир намудани ҷиноятҳои вазнин ва маҳсусан вазнин.

Объекти хелии ин ҷиноят амнияти ҷамъиятӣ мебошад.

Тарафи объективии ҷинояти мазкурро ҳаракатҳои зерин ифода менамоянд:

- а) ташкили иттиҳоди ҷиноятӣ (ташкилоти ҷиноятӣ);
- б) роҳбарӣ ба иттиҳоди ҷиноятӣ (ташкилоти ҷиноятӣ);
- в) роҳбарӣ ба ҷузъу томи таркибии иттиҳоди ҷиноятӣ (ташкилоти ҷиноятӣ);
- г) ташкили иттиҳоди ташкилотчиёни гурӯҳҳои мутташаккил;
- д) ташкили иттиҳоди роҳбарони гурӯҳҳои мутташаккил;
- е) ташкили иттиҳоди дигар намояндагони гурӯҳҳои мутташаккил.

Мувофиқи қисми 4 моддаи 39 КҶ ҔТ таҳти мағҳуми иттиҳоди ҷиноятӣ (ташкилоти ҷиноятӣ) муттаҳидшавии ду ё якчанд гурӯҳи мутташаккил эътироф мешавад, ки барои содир намудани ҷиноятҳои вазнин ё маҳсусан вазнин ба ташкилоти устувор таъсис ёфта, фабъолияти он ба тақсимоти вазифаи идоракунӣ, таъмин ва иҷрои мақсадҳои ҷинояткоронаи иттиҳод дар байнӣ аъзои иттиҳод ва соҳторҳои он асос мейбад, фаҳмида мешавад.

Мутташаккилӣ – ин маънои низоми дохилиӣ, бо мувофиқа ва якҷоя амал намудани қисмҳои асоси соҳторро ифода менамояд. Он

мачмӯи васеи ин нишонахоро дар бар мегирад: муайян намудани мақсадҳои якҷояи фаъолият: банақшагири қасдҳои чинояткорона: соҳтор мувофиқи дараҷаву мартаба ва тақсими мақом байни шарикон, низоми доҳилӣ бо риояи бечунучарои намуди (вертикали), тартиби таъминот бо аслиҳа ва воситаҳои чиноят содиркунӣ, уҳдадории таҳассусии шарикон ва итиҳодия; дастгирии дастаҷамъона ва маҳфият; коркарди нақшай қонуни гардонидани «пулҳои сиёҳ», ва сармоягузории лоиҳаҳои гуногун, ташкили тартиби аксуламал бар зидди чораҳои гуногун назорати иҷтимоӣ, бо дар назардоши таъмини бехатарии итиҳодия ва барқарор намудани робита бо ашҳоси фасодзадаи дастгоҳи ҳукумат ва гайраҳо.

Муттаҳидӣ – ҳамчун нишонаи рӯҳи иҷтимоии идтиҳодияи чиноятӣ мағҳуми гайримустақими баёни фаъолияти муштараки чинояткоронаи якҷояи ғарозном ва доимияти муносибати рафтори аъзоёни он мебошад. Дар зери мағҳуми муттаҳидӣ ба роҳбарон (ташкилотчиён) ва иштироккунандагони иттиҳодия (ташкилот) дарки мавҷудияти қасди ягонаи содир намудани чинояти вазнин ва чинояти маҳсусан вазнин, ҳамчунин дарки мақсади умумии фаъолияти чунин иттиҳодия ва мансубият ба он аст. Ба ин шакли чинояткории муташаккил мавҷудияти мувофиқшавии хоси фарқҳои муштарак, мисли мавҷудияти таъсиси соҳти идоракунӣ, манбаи муштараки моддию молиявӣ, ки аз ҳисоби аъзоҳақӣ аз чиноятҳо ва дигар фаъолият ба даст овардашуда, дараҷаи мансаб, низом ва қоидҳои рафтору муносибати шарикони иттиҳодияи чиноятӣ ва гайра мебошад²⁵.

Чинояти мазкур аз рӯйи соҳти тарафи объективӣ расмӣ буда, аз лаҳзаи содир намудани ҳаракатҳои алтернативии дар боло номбаршуда, хотимаёftа ҳисобида мешавад.

Тарафи субъективии чиноят дар қасди бевосита ифода мегардад.

Субъекти чинояти номбурда ташкилотчиён ва роҳбарони чунин иттиҳодияҳо (ташкилотҳо) мебошанд. Онҳо бояд ба синни 16 солагӣ расида бошанд.

Категорияи чиноятҳое, ки дар қисмҳои 1 ва 3 моддаи 187 КҶ ҶТ муқаррар гардидаанд, маҳсусан вазнин ва дар қисми 2 муқарраргардида, вазнин эътироф мешаванд.

Дар қисми 2 моддаи 187 КҶ ҶТ ҷавобгарӣ барои иштирок дар иттиҳоди чиноятӣ (ташкилоти чиноятӣ) ё иттиҳоди ташкилот-

²⁵ Тафсир ба моддаҳои алоҳидаи Қисми маҳсуси Кодеси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон // Зери назари Қаҳоров А.А. Душанбе, 2011. С. 142.

чиён, роҳбарон ва ё дигар намояндагони турӯҳҳои мутташакил, муқаррар гардидааст.

Дар қисми З моддаи 187 КҶ ҶТ чавобгарӣ барои Ҳаракатҳои пешбининамудаи қисмҳои якум ё дуюми ҳамин модда, ки аз ҷониби шаҳс бо истифода аз мақоми хизматӣ ё дар ҳолати ретсидиви хавфнок ё маҳсусан хавфнок анҷом дода шудааст, муқаррар гардидааст.

Тибқи муқаррароти эзоҳ ба моддаи 187 КҶ ҶТ шаҳсе, ки ихтиёран ба мақомоти ҳокимијат оид ба иштироқаш дар иттиҳоди ҷиноятӣ (ташкилоти ҷиноятӣ) иттилоъ дода ва барои пешгирии фаъолияти он мусоидат мекунад, агар дар кирдори ӯ таркиби ҷинояти дигар мавҷуд набошад, аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда мешавад.

Бетартибихои оммавӣ

Бетартибихои оммавӣ ҳамчун ҷиноят, дар моддаи 188 КҶ ҶТ пешбинӣ шуда, аз 2 қисм иборат аст. Аломатҳои ҷинояти бетартибихои аммавӣ дар диспозитсияи моддаи 188 муқаррар гардидаанд: ташкили бетартибихои оммавӣ, ки бо зӯроварӣ нисбат ба шахсият, ҳаробкорӣ, сӯхтор, несту нобуд ё вайрон кардани молу мулк, истифодаи силоҳи оташфишон, моддаҳои тарканда, воситаҳои таркиш ё моддаҳои оташзананда алоқаманд аст, инчунин муқобилията нишон додан ба ҳокимијат, ки бо истифодаи силоҳ ё дигар предметҳои ба сифати силоҳ истифодашаванда содир шудааст, ҳамчунин иштирок дар ин амал.

Объекти хелии ҷинояти мазкур амнияти ҷамъиятӣ мебошад.

Ба ҷамъият ҳавфнокии бетартибихои оммавӣ дар он зоҳир мегардад, ки он фаъолияти мақомоти давлатӣ ва роҳбарикуниро фалаҷ гардонида ва оммавӣ ба вайрон намудани тартиботи ҷамъиятӣ, зери ҳатар гузоштани амнияти ҷамъиятӣ, боиси марги одамон шудан, зарари қалони иқтисодӣ расонидан ба давлат, ҷамъият, ё ин ки шахсони алоҳида оварда мерасонанд²⁶.

Тарафи объективии ин ҷиноят аз ҳаракатҳои зерин иборат аст:

а) ташкили бетартибихои оммавӣ, ки бо зӯроварӣ нисбат ба шахсият, ҳаробкорӣ, сӯхтор, несту нобуд ё вайрон кардани молу мулк, истифодаи силоҳи оташфишон, воситаҳои таркиш ё моддаҳои тарканда алоқаманд аст, инчунин муқобилията нишон додан

²⁶ Тафсир ба моддаҳои алоҳидаи Қисми маҳсуси Кодеси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон // Зери назари Қаҳоров А.А. Душанбе, 2011. С. 146.

ба ҳокимият, ки бо истифодаи силоҳ ё дигар предметҳои ба сифати силоҳ истифодашаванда содир шудааст;

б) иштирок кардан дар бетартибиҳои оммавӣ.

в) даъват ҷиҳати фаъолона итоат накардан ба талаботи қонунии намояндагони ҳокимият ё ба бетартибиҳои оммавӣ, ҳамчунин даъват ба зӯроварӣ нисбат ба шаҳрвандон (қисми 2 моддаи 188 КҶ ұТ).

Ташкили бетартибиҳои оммавӣ дар шаклҳои гуногун ифода мегардад: бо роҳи ба нақшагирӣ ва омода сохтани чунин ҳаракатҳо, таъсис додани гурӯҳи одамон барои барангехтани бетартибиҳои оммавӣ, интихоби ҷой ва вақти содиркуни бетартибиҳо, ташкили таъмини иштирокчиён бо силоҳ ва дигар предметҳои ба сифати силоҳ истифодашаванда, аз ҳисоби иштирокчиёни бетартибиҳои оммавӣ муайян намудани масъулин оид ба ин ё он аксияҳо, таҳриккунӣ ба содир кардани чунин ҳаракатҳо, роҳбарӣ кардан бо амалҳои иштирокчиёни бетартибиҳои оммавӣ бо мақсади моил (ҷалб) кардани онҳо ба харобкорӣ, сӯхтор, несту нобуд ё вайрон кардани амвол ё истифодаи силоҳи оташиғишон, моддаҳои тарканда ё воситаҳои таркиш ва инчунин бо муқобилията нишон додан ба намояндагони ҳокимият²⁷.

Иштирок кардан дар бетартибиҳои оммавӣ бошад ин бевосита дар бетартибиҳои оммавӣ ҳузур дошта ба ҳаракатҳои худ бо харобкорӣ, сӯхтор, несту нобуд ё вайрон кардани амвол, истифода бурдани силоҳ, воситаҳои таркиш ё моддаҳои тарканда, ҳамчун муқобилияти мусаллаҳона ба намояндаи ҳокимият даст задан мебошад.

Даъват ба фаъолона итоат накардан ба талаботи қонунии намояндагони ҳокимият ё ба бетартибиҳои оммавӣ, ҳамчунин даъват ба зӯроварӣ нисбат ба шаҳрвандон - ин муроҷиат ба гурӯҳи одамон (туда) бо мақсади таъсир расонидан ба шуур, ирода ва ҳиссёти иштироккунандагон барои содир намудани ин кирдорҳо, доноста мешавад.

Тарафи субъективии ин ҷиноят дар қасди бевосита ифода мегардад.

Субъекти ҷинояти номбурда шахсе, ки чунин бетартибиҳои оммавиро ташкил кардааст ва ё шахсе, ки дар чунин бетартибиҳои оммавӣ бевосита иштирок кардааст. Онҳо бояд ба синни 16 солагӣ расида бошанд.

²⁷ Тафсир ба КҶ ұТ // Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 364.

Категорияи чиноят, ки дар қисми 1 моддаи 188 мукаррар гардида, вазнин ва чинояти дар қисми 2 ин модда пешбинигардида миёна эътироф мешаванд.

Барангехтани кинаю адоват ё низои иҷтимоӣ, нажодӣ, миллӣ, маҳалгарой ё динӣ (мазҳабӣ)

Барангехтани кинаю адоват ё низои иҷтимоӣ, нажодӣ, миллӣ, маҳалгарой ё динӣ (мазҳабӣ) ҳамчун чиноят дар моддаи 189 КҶ ҶТ пешбинӣ шуда, аз 3 қисм иборат аст. Аломатҳои барангехтани кинаю адоват ё низои иҷтимоӣ, нажодӣ, миллӣ, маҳалгарой ё динӣ (мазҳабӣ) дар диспозитсияи моддаи 189 КҶ ҶТ мукаррар гардидаанд: ҳаракатҳо, ки барои барангехтани кинаю адоват ё низои иҷтимоӣ, нажодӣ, миллӣ, маҳалгарой ё динӣ (мазҳабӣ), паст задани шаъну эътибори нажодӣ, миллӣ, динӣ (мазҳабӣ) ё маҳал, инчунин тарғиби маҳсусият ва бартарии шаҳрвандон аз нигоҳи муносибати онҳо ба дин (мазҳаб), забон, мансубият ба нажод, миллат ё маҳал равона шудаанд, агар ин кирдорҳо ба таври оммавӣ ё бо истифодай воситаҳои ахбори омма ё шабакаҳои алоқаи барқӣ, аз чумла интернет, дар давоми соли пас аз татбиқи ҷазои маъмурӣ барои чунин хуқуқвайронкуниҳо содир шуда бошанд.

Объекти ин чиноят муносибатҳои ҷамъиятие мебошанд, ки амнияти ҷамъиятиро таъмин мекунанд.

Хавфнокии баланди чинояти мазкур дар он зохир мегардад, ки дар натиҷаи содир кардани он ҳаёт, саломатӣ ва хуқуқу озодиҳои гурӯҳи муайянни одамон вобаста ба мансубияташон ба ягон миллат, нажод, дин ё маҳал, дар зери ҳатар мононда мешавад.

Ин кирдори хавфноки ҷамъиятий аз ҳаракатҳои зерин, ки бо таври оммавӣ ё бо воситаи ахбори омма ё шабакаҳои алоқаи барқӣ, аз чумла интернет иброз гардидаанд, иборат мебошад:

- а) барангехтани кинаю адоват ё низои иҷтимоӣ, нажодӣ, миллӣ, маҳалгарой ё динӣ (мазҳабӣ);
- б) паст задани шаъну эътибори нажодӣ, миллӣ, динӣ (мазҳабӣ) ё маҳал;
- в) тарғиби бартарии шаҳрвандон аз нигоҳи муносибати онҳо ба дин (мазҳаб), забон, мансубият ба нажод, миллат ё маҳал.

Ҷавобгарии чинояти барои кирдорҳои мазкур танҳо пас аз татбиқ гардидани ҷазои маъмурӣ дар давоми сол фаро мерасад. Яъне, шахсони воқеъ ва ё хуқуқӣ агар аъзои фаъоли ташкилотҳои экстремистӣ-терористӣ набошанд ва дар давоми сол як маротиба чунин кирдор (паст задани обрӯ ва эътибори дигар шахсон аз рӯйи

ангезаҳои динӣ-мазҳабӣ, миллатгароӣ, нажодпарастӣ, маҳалчигӣ) содир карда бошанд, аввал онҳо тибқи талаботи моддаи 462¹ Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Чумхурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии маъмурӣ қашида мешаванд. Аммо агар шахс ба даъватҳои оммавӣ барои бо роҳи зӯроварӣ (чиҳоди мусаллаҳона, ташкил кардани хилофати исломӣ) тағйи додани асосҳои соҳти конститутсионӣ, ғасб намудани ҳокимиияти давлатӣ ва вайрон намудани тамомияти арзии он машғул шуда бошад, пас барои чунин кирдор танҳо бо моддаи 307¹ КҶ ҔТ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашида мешавад.

Тибқи талаботи моддаи 462¹ Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҔТ андозаи ҷазо ба шахсони воқеӣ ба андозаи аз панҷоҳ то сад нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима ё ҳабси маъмурӣ ба муҳлати аз панҷ то даҳ шабонарӯз таъйин карда мешавад.

Категорияи ҷинояти дар қисми 1 моддаи 189 КҶ ҔТ муқарраргардида, миёна эътироф мешавад.

Ба таври оммавӣ чунин маъно дорад, ки гунахгор ҳаракатҳои ҳудро оид ба барангҳеттани қинаю адоват, низои миллӣ, нажодӣ, динӣ ё маҳалгароӣ дар назди тэъдоди (гуруҳи) зиёди одамон анҷом медиҳад. Мисол, дар вакти маҷлис, маъракаҳои сиёсӣ, фарҳангӣ, гирдиҳамоиҳо, намоишҳо ва ё бо воситаи аҳбори омма ё шабакаҳои иҷтимоии интернет. Яъне, доираи чунин шунавандагон бояд гуруҳи номуайянӣ – «омма»-ро ташкил дихад.

Таҳти мағҳуми «воситаҳои аҳбори умум» тибқи қонунгузории миллӣ телевизион, радио, рӯзномаву маҷаллаҳо ва дигар воситаҳои паҳнкунандай расмӣ ва гайрирасмии иттилоот эътироф гардида, воситаҳои шабаки барқӣ бошад, шабакаҳои иҷтимоии интернет ва дигар воситаҳои аудио ва телекоммуникатсиониро низ дар бар мегирад.

Агар ҳаракатҳои зикркарда сабаби сар задани бетартибиҳои оммавӣ ё исёни мусаллаҳона гарданд, дар ин ҳолат кирдори мазкур аз рӯйи маҷмӯи ҷиноятҳо (бо моддаҳои 188, 313 КҶ ҔТ низ) бандубаст карда мешавад.

Ҕиноят аз лаҳзаи содир кардани кирдорҳои номбурда (новобаста аз оқибатҳои бамиёномада) хотимаёфта ҳисобида мешавад.

Субъекти ҷинояти мазкур шахси ба синни шонздаҳсола расида эътироф мегардад. Субъекти банди «в» қисми 2 моддаи 189 бошад, маҳсус аст, ки бо истифода аз мақоми хизматӣ ин кирдорро содир менамояд.

Тарафи субъективии чиноятро қасди бевосита ташкил медиҳад. Гунахгор ҳаракатҳои худро дарк намуда, ҳоҳони содир намудани онҳо мебошад.

Қисми 2 моддаи 189 КҖ ҔТ ҳолатҳои вазнинкунандай содир намудани ин чиноятро муқаррар менамояд:

- а) тақроран;
- б) бо зўроварӣ ё таҳдиди истифодаи он;
- в) бо истифодаи мақоми хизматӣ;
- г) аз ҷониби гурӯҳи ашхос ё гурӯҳи ашхос бо маслиҳати пешакӣ.

Категорияи чинояти дар қисми 1 моддаи 189 КҖ ҔТ муқарраргардида, вазнин эътироф мешавад.

Қисми 3 моддаи 189 КҖ ҔТ дар ҳолатҳои маҳсусан вазникунандай содир намудани ин чиноятро муайян намудааст:

- а) аз ҷониби гурӯҳи муташаккил;
- б) аз беёҳтиёти боиси марги инсон ё дигар оқибатҳои вазнин гардида бошад;
- в) ба зўран пеш кардани шаҳрванд аз маҳалли сукунати доимӣ оварда расонад;
- г) дар ҳолати ретсидиви хавфнок ё маҳсусан хавфнок содир шуда бошад.

Категорияи чинояти дар қисми 1 моддаи 189 КҖ ҔТ муқарраргардида, вазнин эътироф мешавад.

§ 3. Чиноятҳо ба муқобили амнияти ҷамъиятӣ, ки бо вайрон кардани қоидаи маҳсуси бехатарӣ алоқаманданд

Вайрон кардани қоидаҳои бехатарии корҳои кӯҳӣ, соҳтмон ва дигар корҳо

Вайрон кардани қоидаҳои бехатарии корҳои кӯҳӣ, соҳтмон ва дигар корҳо ҳамчун чиноят дар моддаи 190 КҖ ҔТ муқаррар гардида, аз ду қисм иборат аст. Аломатҳои вайрон кардани қоидаҳои бехатарии корҳои кӯҳӣ, соҳтмон ва дигар корҳо дар диспозитсияи моддаи 190 КҖ ҔТ муқаррар гардидаанд: вайрон кардани қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми корҳои кӯҳӣ, соҳтмон ва дигар корҳо, агар ин аз беёҳтиёти боиси ба саломатии инсон расонидани зарари вазнин ва ё миёна гардида бошад.

Объекти хелии ин чиноят муносибатҳои ҷамъиятие мебошанд, ки амнияти ҷамъиятиро таъмин мекунанд.

Ба сифати объекти бевоситаи чинояти номбурда муносибатҳои ҷамъиятие баромад карда метавонанд, ки бехатарии корҳои кӯҳӣ, соҳтмон ва дигар корҳоро таъмин менамоянд.

Объекти иловагии чинояти мазкур саломатии инсон (қисми 1 моддаи 190 КҶ ҔТ), ҳаёти шахс ва муносибаҳои молу мулкӣ маҳсуб меёбанд (қисми 2 моддаи 190 КҶ ҔТ).

Тарафи объективии чинояти номбурда кирдорҳои (ҳаракат ва бехаракатӣ) зерин иборат аст:

1. Вайрон кардани қоидаҳои бехатарии корҳои кӯҳӣ, соҳтмон ва дигар корҳо бо ба вучуд овардани оқибат дар шакли аз беэҳтиётӣ боиси ба саломатии инсон расонидани заҳари вазнин ва ё миёна (қисми 1).

2. Вайрон кардани қоидаҳои бехатарии корҳои кӯҳӣ, соҳтмон ва дигар корҳо бо ба вучуд овардани оқибат дар шакли аз беэҳтиётӣ боиси марғи инсон ё дигар оқибатҳои вазнин (қисми 2).

3. Робитай сабабӣ байни кирдори ба ҷамъият ҳавфнок (вайрон кардани қоидаҳои бехатарии корҳои кӯҳӣ, соҳтмон ва дигар корҳо) ва оқибати ба ҷамъият ҳавфнок (аз беэҳтиётӣ боиси ба саломатии инсон расонидани заҳари вазнин ва ё миёна, марғи инсон ё дигар оқибатҳои вазнин).

Диспозитсия модда ҳусусияти бланкетӣ дорад, яъне барои муайян кардани аломатҳои чиноятии кирдор ҳатман бояд он са-надҳои меъёрии ҳуқиқро мӯқаррар кард, ки меъёрҳои мушаххаси он риоя карда нашудаанд. Нисбат ба ҳар як навъи корҳои кӯҳӣ, соҳтмонӣ ва дигар корҳо меъёрҳои маҳсусе амал мекунанд, ки шарту шароитҳои анҷом аҷом додани онҳо ба таври муфассал ба танзим дароварда шудаанд. Бинобар ин, муайян кардани онҳо барои бандубости чиноят ҳатмӣ мебошад²⁸.

Таҳти мағҳуми корҳои кӯҳӣ чунин корҳое, ки бо соҳтан, дигаргунӣ кардан (реконструксия), истифода бурдан ва таъмир кардани иншоотҳои пармакунанда, шаҳтаҳо ё дигар коргардҳо оид ба истиҳроҷи қанданиҳои фоиданок, ки чӣ ба тарзи зеризамиӣ, ё ҷӣ ба тарзи рӯйизамиӣ алоқаманданд, ҳамчунин корҳои кӯҳӣ оид ба соҳтмон ва таъмири иншоотҳои зеризамиӣ, ки бо истиҳроҷи қандани фоиданок вобаста нестанд (мисол соҳтани нақбҳо), фаҳмида мешаванд.

Таҳти мағҳуми корҳои соҳтмонӣ ин корҳои заминӣ, сангшиканӣ, бетонрезӣ, монтажӣ, демонтажӣ, изолятсионӣ, бомпушӣ, электромантажӣ, ороишдиҳонда, санитарӣ-техникиӣ, боркунӣ-

²⁸ Тафсир ба КҶ ҔТ // Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 368.

борфорорӣ ва дигар намудҳои кор фахмида мешавад, ки дар ҳудудҳои соҳтмонӣ вобаста ба бино кардан, реконструксия кардан, таъмир кардан, вайрон кардани иморатҳои манзилий, биноҳо ва иншоотҳои таъйиноти истеҳсолӣ, анборӣ, майшиӣ, чамъиятий ва дигар дошта анҷом дода мешаванд.

Зери мағҳуми “дигар корҳо” дигар намудҳои корҳо, ки берун аз ҳудудҳои соҳтмонӣ анҷом дода мешаванд, ба мисли соҳтан ва таъмир кардани хатти алоқа, хатти электрикӣ (баркӣ), роҳҳо, коммуникатсияи (кубурӯҳои) таъминоти гармӣ ё таъминоти газӣ ё таъминоти обӣ, канализатсияҳо ва дигар шабакаҳои муҳандисӣ доҳил мешаванд.

Таркиби чиноят моддӣ буда аз лаҳзаи фаро расидани оқибатҳои пешбинишуда дар намуди аз беэҳтиётий боиси ба саломатии инсон расонидани зарари вазнин ва ё миёна, марги инсон ё дигар оқибатҳои вазнин, хотимаёфта хисобида мешавад.

Тарафи субъективии чинояти мазкур аз гуноҳ дар шакли беэҳтиётий (бепарвой ва ҳудбоварӣ) иборат аст. Чинояти мазкур ҳангоме аз ҳудбоварӣ содиршуда эътироф мешавад, ки агар шахс имконияти фаро расидани расонидани зарари вазнин ва ё миёна, марги инсон ё дигар оқибатҳои вазнини ҳаракати (бехаракатии) ҳудро пешбинӣ карда, вале бе асосҳои ба он кофӣ, ҳудбоварона хисоб карда бошад, ки он оқибатҳоро бартараф мекунад. Чинояти мазкур ҳангоме аз бепарвой содиршуда эътироф мешавад, ки агар шахс имконияти фаро расидани расонидани зарари вазнин ва ё миёна, марги инсон ё дигар оқибатҳои вазнини ҳаракати (бехаракатии) ҳудро пешбинӣ накарда бошад, ҳол он, ки дар сурати бодикатӣ ва дурандешии зарурӣ мебоист ва метавонист он оқибатҳоро пешбинӣ кунад.

Субъекти ин чиноят маҳсус буда, танҳо шахсе шуда метавонад, ки барои риояи қоидаҳои бехатарии корҳои кӯҳӣ, соҳтмон ва дигар корҳо масъул аст.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 1 моддаи 190 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст, миёна ва дар қисми 2 ин модда муқарраргардида вазнин эътироф мешавад.

Вайрон кардани қоидаҳои бехатарӣ дар объектҳое, ки хавфи таркиш доранд

Вайрон кардани қоидаҳои бехатарӣ дар объектҳое, ки хавфи таркиш доранд, ҳамчун чиноят дар моддаи 191 КҶ ҶТ муқаррар гардида, аз ду қисм иборат аст. Аломатҳои вайрон кардани қо-

идаҳои бехатарӣ дар объектҳое, ки хавфи таркиш доранд дар диспозитсияи моддаи 191 КҶ ҶТ муқаррар гардидаанд: вайрон карданни қоидаҳои бехатарӣ дар объектҳо ё сехҳое, ки хавфи таркиш доранд агар ин аз беэҳтиётӣ боиси ба саломатии инсон расонидани зарари вазнин ё миёна гашта бошад.

Объекти хелии ин чинояти муносибатҳои ҷамъиятие мебошанд, ки амнияти ҷамъиятиро таъмин мекунанд.

Ба сифати объекти бевоситаи чинояти номбурда муносибатҳои ҷамъиятие баромад карда метавонанд, ки бехатариро дар объектҳое, ки хавфи таркиш доранд таъмин менамоянд.

Объекти иловагии чинояти мазкур саломатии инсон (қисми 1 м. 191 КҶ ҶТ), ҳаёти шахс ва муносибаҳои молу мулкӣ маҳсуб мейбанд (қисми 2 м. 191 КҶ ҶТ).

Предмети чинояти мазкур объектҳо ё сехҳое, ки хавфи таркиш доранд, мебошад.

Ба объектҳое, ки хавфи таркиш доранд лабараторияҳо, анборҳо, биноҳои истеҳсолӣ ва гайра, ки дорои моддаҳои тарканда ё зудтарканда мебошанд ва ё ҷойҳое, ки дар он озмоишҳои илмӣ-тадқиқотӣ (эксперименталий) оид ба коркард ва истифодабарии моддаҳои тарканда гузаронида мешаванд.

Сехҳое, ки хавфи таркиш доранд – ин воҳидҳои таркибии корхонаҳои истеҳсолие, ки дар он истеҳсоли бевоситаи моддаҳои тарканда, воситаҳои таркиш ва ё зуддаргиранда ба роҳ монда шудаанд.

Тарафи объективии чинояти номбурда аз кирдорҳои (ҳаракат ва беҳарракатӣ) зерин иборат аст:

1. Вайрон кардани қоидаҳои бехатарӣ дар объектҳо ё сехҳое, ки хавфи таркиш доранд бо ба вучуд овардани оқибат дар шакли аз беэҳтиётӣ боиси ба саломатии инсон расонидани зарари вазнин ва ё миёна (қисми 1 моддаи 191 КҶ ҶТ).

2. Вайрон кардани қоидаҳои бехатарӣ дар объектҳо ё сехҳое, ки хавфи таркиш доранд бо ба вучуд овардани оқибат дар шакли аз беэҳтиётӣ боиси марғи инсон ё дигар оқибатҳои вазнин (қисми 2 моддаи 191 КҶ ҶТ).

3. Робитай сабабӣ байни кирдори ба ҷамъият хавфнок (вайрон кардани қоидаҳои бехатарӣ дар объектҳо ё сехҳое, ки хавфи таркиш доранд) ва оқибати ба ҷамъият хавфнок (аз беэҳтиётӣ боиси ба саломатии инсон расонидани зарари вазнин ва ё миёна, марғи инсон ё дигар оқибатҳои вазнин).

Таркиби ин модда хусусияти бланкетӣ дорад ва барои муаяян кардани аломатҳои он бояд қоидаҳои мушаххасе, ки риоя кар-

да нашудаанд муайян кард. Онҳо бошанд аз тарафи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ки чораҳои бехатариро аз таркишҳо ва сӯхторҳо, заҳролудшавӣ ва дигар оқибатҳои вазнин пешбинӣ мекунад, ба танизм дароварда шудаанд.

Вайрон кардани тартиби рафти ҷарайёни истеҳсолӣ, риоя накардани талаботи технологӣ, ки оид ба низоми (режими) кори таҷҳизотҳо, аппаратҳо ва асбобҳо муқаррар карда шудаанд, бехатарии корҳоро аз таркишҳою сӯхторҳо таъмин менамоянд, ки натиҷаи он фаро расидани оқибатҳои пешбинишуда мегарданд, тарафи объективии ҷинояти мазкурро ташкил медиҳад²⁹.

Тарафи субъективии ҷинояти мазкур аз гуноҳ дар шакли беэҳтиёти (бепарвой ва худбоварӣ) иборат аст.

Субъекти ин ҷиноят маҳсус буда, танҳо шахсе шуда метавонад, ки барои риояи қоидаҳои бехатарии объектиҳо, ки ҳавғи таркиш доранд масъул аст.

Категорияи ҷинояте, ки дар қисмҳои 1 ва 2 моддаи 191 КҶ ҶТ муқаррар гардидаанд, начандон вазнин эътироф мешаванд.

Риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор

Риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор, ҳамчун ҷиноят дар моддаи 192 КҶ ҶТ муқаррар гардида, аз се қисм иборат аст.

Объекти хелии ин ҷиноят муносибатҳои ҷамъиятие мебошанд, ки амнияти ҷамъиятиро таъмин мекунанд.

Объекти бевоситаи ҷинояти номбурда муносибатҳои ҷамъиятие баромад карда метавонанд, ки бехатарӣ аз сӯхторро таъмин менамоянд.

Ба сифати объекти иловагии ҷинояти мазкур ҳаёт ва саломатии инсон баромад мекунад.

Тарафи объективии ин ҷиноят аз кирдорҳои (бехаракатӣ) зерин иборат аст:

1. Риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор аз ҷониби шахсе, ки ба зиммааш уҳдадорӣ оид ба риоя намудани ин қоидаҳо voguzor шудааст, агар он аз беэҳтиёти боиси расонидани зарари миёна ё вазнин ба саломатӣ гардида бошад (қисми 1 моддаи 192 КҶ ҶТ).

2. Риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор аз ҷониби шахсе, ки ба зиммааш уҳдадорӣ оид ба риоя намудани ин қоидаҳо voguzor шудааст, агар аз беэҳтиёти боиси расонидани зарари ваз-

²⁹ Тафсир ба КҶ ҶТ // Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 364.

нин ба саломатии ду ва зиёда шахсон ё боиси марги инсон ё дигар оқибатҳои вазнин гардида бошад (қисми 2 моддаи 192 КЧ ҶТ).

3. Риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор аз ҷониби шахсе, ки ба зиммааш уҳдадорӣ оид ба риоя намудани ин қоидаҳои вогузор шудааст, агар аз беэҳтиётӣ боиси марги ду ва зиёда шахсон гардида бошад (қисми 3 моддаи 192 КЧ ҶТ).

4. Робитай сабабӣ байни кирдори ба ҷамъият ҳавфнок (риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор) ва оқибати ба ҷамъият ҳавфнок (аз беэҳтиётӣ боиси ба саломатии инсон расонидани зарари вазнин ва ё миёна, марги инсон ё дигар оқибатҳои вазнин).

Тарафи субъективии ҷинояти мазкур аз гуноҳ дар шакли беэҳтиётӣ (бепарвой ва худбоварӣ) иборат аст.

Субъекти ин ҷиноят маҳсус буда, танҳо шахсе шуда метавонад, ки барои риояи қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор масъул аст.

Категорияи ҷинояте, ки дар қисмҳои 1 ва 2 моддаи 192 КЧ ҶТ муқаррар гардидаанд, начандон вазнин ва дар қисми 3 ин модда муқарраргардида, миёна эътироф мешаванд.

§ 4. Ҕиноятҳо ба муқобили амнияти ҷамъиятий, ки бо вайрон кардани қоидаҳои муносибати кардан бо предметҳои ҳатари умунидошта алоқаманданд

Муносибати гайриқонунӣ бо маводи радиоактивӣ

Муносибати гайриқонунӣ бо маводи радиоактивӣ ҳамчун ҷиноят дар моддаи 193 КЧ ҶТ муқаррар гардида, аз ҷор қисм иборат аст. Аломатҳои ҷиноятии муносибати гайриқонунӣ бо маводи радиоактивӣ дар диспозитсияи моддаи 193 КЧ ҶТ муқаррар гардидаанд: гайриқонунӣ соҳибӣ кардан, истифода бурдан, ба даст овардан, фурӯхтан, нигоҳ доштан, интиқол, ба дигарон додан ё вайрон кардани маводи радиоактивӣ.

Объекти хелии ин ҷиноят муносибатҳои ҷамъиятие мебошанд, ки амнияти ҷамъиятиро таъмин мекунанд.

Ба сифати объекти бевоситаи ҷинояти номбурда муносибатҳои ҷамъиятие баромад карда метавонанд, ки бехатарии муносибат бо маводи радиоактивиро таъмин менамоянд.

Объекти иловагии ҷинояти мазкур ҳаёт ва саломатии инсон (қисми 3 ва 4 моддаи 193 КЧ ҶТ) мебошад.

Предмети ҷиноят – маводи радиоактивӣ мебошад, ки ба он на танҳо ашёи тиббӣ, балки дар шароитҳои лабораторӣ коркарда-шуда дохил мешаванд (плутоний, уран, радий, палладий, сезий)

маводе, ки дар таркибашон унсурҳои кимиёй дошта, ядрои онҳо қобилияти худ аз худ коҳишёй дорад, моддаҳои ядроие, ки ба паҳн кардани афқанишоти ионизатсия шуда мусоидат мекунанд, партовҳо, моддаҳо ва ашёҳои радиоактивӣ, предметҳое, ки дар худ қобилияти аз нав ба вучуд овардани моддаҳои ядроӣ доранд, vale барои истифода пешбинӣ нашудаанд.

Тарафи объективии ин чиноят аз ҳаракатҳои фаъол дар шакли гайриқонунӣ соҳибӣ кардан, истифода бурдан, ба даст овардан, фурӯҳтан, нигоҳ доштан, интиқол, ба дигарон додан ё вайрон кардани маводи радиоактивӣ иборат аст.

Таҳти мағҳуми соҳибӣ кардани маводи радиоактивӣ ин харидан, ба сифати тухфа гирифтган, бар ивази ягон молу мулк ё ба сифати қарз гирифтган ва гайра фаҳмида мешавад.

Таҳти мағҳуми истифода бурдани маводи радиоактивӣ ин бевосита мувофиқи таъйиноташ татбиқ кардани он барои коркард ва тайёр намудани ягон силоҳ, асбоб ва гайра фаҳмида мешавад.

Таҳти мағҳуми ба даст овардани маводи радиоактивӣ ин харидани онҳо, ба сифати василаи ҳисоббаробаркуни тарафайн барои кори анҷомдодашуда, ёрии расонидашуда ё дар пардоҳти қарз, ба ивази дигар молҳо ва анҷомҳо, қарз ё тухфа гирифтган фаҳмида мешавад.

Таҳти мағҳуми фурӯҳтани маводи радиоактивӣ ин бар ивази маблағ ё молу мулки дигар ба дигар шаҳс додан ё voguzor намудан фаҳмида мешавад.

Таҳти мағҳуми нигоҳ доштани маводи радиоактивӣ ин дар худ ё дар бино, манзил, воситай нақлиёт гирифтган гаштан ва пинҳон кардан фаҳмида мешавад.

Таҳти мағҳуми интиқоли маводи радиоактивӣ ин аз як ҷой ба ҷойи дигар бурдан, яъне тағйири макон намудани маводи радиоактивӣ фаҳмида мешавад.

Дар зери мағҳуми ба дигарон додани маводи радиоактивӣ ин бемузд ё бо музд ба соҳибияти каси дигар доданро дар бар мегирад.

Дар зери мағҳуми вайрон кардани маводи радиоактивӣ ин тағйир додани соҳти физикии маводе, ки манбаи шуоъбарории ионӣ буда, сабаби вайрон кардан ва паҳншавии маводи радиоактивӣ мебошад, ки дар натиҷа ҳатари ба вучуд омадани зарар ба саломатии одамон мегардад, фаҳмида мешавад.

Аз тарафи субъективӣ, муомилоти гайриқонунӣ бо маводи радиоактивӣ, танҳо бо қасди бевосита содир карда мешавад.

Субъекти чиноят – шахси мукаллафи синнаш ба 16 солагӣ расида мебошад.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 1 моддаи 193 КҶ ҏТ муқаррар гардидааст, миёна эътироф мешавад.

Дар қисми 2 моддаи 193 КҶ ҏТ чунин ҳолати вазнинкунандай чинояти мазкур муқаррар гардидааст: содир намудани ҳаракате, ки аз талабот бо таҳдиҳи зӯй ё истифодаи он ё ин ки бо ягон шакли дигари тарсонидан барои додани маводи радиоактивӣ иборат мебошад. Дар ин маврид, тарзи содир намудани чиноят аломати ҳатмии тарафи объективии чинояти мазкур баромад мекунад.

Категорияи чинояте, ки дар қисмҳои 2, 3 ва 4 моддаи 193 КҶ ҏТ муқаррар гардидаанд, вазнин эътироф мешавад.

Дар қисми 3 моддаи 193 КҶ ҏТ чунин ҳолати вазнинкунандай чинояти мазкур муқаррар гардидааст: кирдорҳои пешбининамудаи қисмҳои якум ё дуюми ҳамин модда, ки аз беҳтиётӣ ба саломатии инсон зарари вазнин ё миёна расонидааст.

Дар қисми 4 моддаи 193 КҶ ҏТ чунин ҳолати чинояти мазкур муқаррар гардидааст: кирдорҳои пешбининамудаи қисмҳои якум ё дуюми ҳамин модда, агар аз беҳтиётӣ боиси марги инсон ё дигар оқибатҳои вазнин гашта бошад.

Тасарруфи маводи радиоактивӣ

Тасарруфи маводи радиоактивӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 194 КҶ ҏТ муқаррар гардида, аз се қисм ва эзоҳ иборат аст. Аломатҳои чинояти тасарруфи маводи радиоактивӣ дар диспозитсияи моддаи 194 КҶ ҏТ муқаррар гардидаанд; тасарруфи маводи радиоактивӣ ҳамчунин таҳдиҳи тасарруфи онҳо бо мақсади мачбур намудани шахси вокей ё хукукӣ, давлат ё ташкилоти байналмилалӣ ба содир намудани ягон ҳаракат ё худдорӣ намудан аз он.

Объекти хелии ин чиноят муносибатҳои ҷамъиятие мебошанд, ки амнияти ҷамъиятиро таъмин мекунанд.

Ба сифати объекти бевоситаи чинояти номбурда муносибатҳои ҷамъиятие баромад карда метавонанд, ки бехатарии муносибат бо маводи радиоактивиро таъмин менамоянд.

Объекти иловагии чинояти мазкур амнияти ҳаёт ва саломатии инсон мебошад.

Предмети чиноят ин маводи радиоактивӣ мебошад.

Тарафи объективии ин чиноят аз харакатҳои фаъол дар шакли тасарруфи маводи радиоактивӣ иборат аст.

Тасарруф дар ин чиноят дар шаклҳои азониҳудкунӣ ё истрофорӣ дуздӣ, қаллобӣ (қисми 1 моддаи 194 КҶ ҶТ), горатгарӣ, роҳзаний ва тамаъҷӯӣ (қисмҳои 2 ва 3 моддаи 194 КҶ ҶТ) ифода мегардад.

Тарафи субъективии ин чиноят аз гуноҳ дар шакли қасди бевосита иборат аст. Мақсади чиноят аломати ҳатмии тарафи субъективии чиноят ба ҳисоб меравад: бо мақсади маҷбур намудани шахси воқеӣ ё хукукӣ, давлат ё ташкилоти байналмилалӣ ба содир намудани ягон ҳаракат ё худдорӣ намудан аз он.

Субъекти чинояти номбурда шахси воқеии мукаллафи ба синни 16 сола расида мебошад.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 1 моддаи 194 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст, миёна эътироф мешавад.

Дар қисми 2 моддаи 194 КҶ ҶТ чунин ҳолати вазнинкунандай чинояти мазкур муқаррар гардидааст:

а) тақроран;

б) аз ҷониби гурӯҳи шахсон ё гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ;

в) аз ҷониби шахс бо истифода аз мақоми хизматӣ;

г) бо истифодаи зӯроварӣ, ки ба ҳаёт ё саломатии шахс хавфнок намебошад ё таҳдиidi истифодаи чунин зӯроварӣ анҷом дода шуда бошад.

Тибқи эзоҳи моддаи 194 КҶ ҶТ дар моддаҳои 199 ва 202-и ҳамин Кодекс ҳамон вақт чиноят тақроран содиршуда эътироф карда мешавад, агар шахс пештар як ё бештар чиноятҳои пешбининамудаи ҳамин моддаҳо, инчунин чиноятҳои пешбининамудаи моддаҳои 186, 244-251-и ҳамин Кодексро содир карда бошад.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 2 моддаи 194 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст, вазнин эътироф мешавад.

Дар қисми 3 моддаи 194 КҶ ҶТ чунин ҳолати маҳсусан вазнинкунандай чинояти мазкур муқаррар гардидааст:

а) аз ҷониби гурӯҳи муташаккил;

б) бо истифодаи зӯроварии барои ҳаёт ё саломатии инсон хавфнок ё таҳдиidi истифодаи чунин зӯроварӣ;

в) дар ҳолати ретсидиви хавфнок ё маҳсусан хавфнок содир шуда бошад.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 3 моддаи 194 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст, маҳсусан вазнин эътироф мешавад.

Истифодабарии гайриқонунии мавод, воситаи радиоактивӣ ё объекти ядрой

Истифодабарии гайриқонунии мавод, воситаи радиоактивӣ ё объекти ядрой ҳамчун чиноят дар моддаи 194¹ КҶ ҶТ муқаррар гардида, аз як қисм ва эзоҳ иборат аст. Аломатҳои ин чиноят дар диспозитсияи моддаи 194¹ КҶ ҶТ муқаррар гардидаанд: истифодабарии гайриқонунии мавод, воситаи радиоактивӣ ё объекти ядрой бо тарзе, ки раҳоиёбӣ ва ё хатари раҳоиёбии маводи радиоактивӣ ба вучуд омада, боиси хавфи марг ё расонидани зарари вазнин ба саломатии одамон ё ин ки расонидани зарари ҷиддӣ ба моликият, ба муҳити зист мегардад, бо мақсади маҷбур намудани шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ, давлат ё ташкилоти байнамиллӣ ба содир намудани ягон ҳаракат ё ҳуддорӣ намудан аз он, ҳамчунин таҳдиди содир намудани чунин кирдор бо ҳамин мақсад.

Объекти хелии ин чиноят муносибатҳои ҷамъиятие мебошанд, ки амнияти ҷамъиятиро таъмин мекунанд.

Ба сифати объекти бевоситаи чинояти номбурда муносибатҳои ҷамъиятие баромад карда метавонанд, ки бехатарии муносибат бо маводи радиоактивиро таъмин менамоянд.

Объекти иловагии чинояти мазкур амнияти ҳаёт ва саломатии инсон, муносибатҳои молу мулкӣ, амнияти экологӣ ва муҳити зист мебошад.

Предмети чиноят ин мавод, восита ва объекти радиоактивӣ мебошад.

Тибқи эзоҳи моддаи 194¹ КҶ ҶТ дар моддаи мазкур зери мағҳуми "маводи радиоактивӣ" маводи ядрой ва дигар моддаҳои радиоактивии нуклииддоре фаҳмида мешавад, ки худ аз худ таҷзия меёбанд (чараёне, ки зимни он афканишоти ионии як ё якчанд намуд, масалан, алфа-афканишот, бета-афканишот, афканишоти нейтронӣ ва гамма-афканишот сурат мегирад) ва онҳо вобаста ба ҳусуси-ятҳои радиологӣ ва ё таҷзияи худ метавонанд боиси марг, зарари вазнин ба саломатӣ ва ё зарари ҷиддӣ ба моликият ва муҳити зист шаванд.

"Маводи ядрой" - плутоний, ба истиснои плутонийи дорои ҷамъи изотопҳо, ки зиёда аз 80 фоизаш плутоний-238 аст; уран-233; урани бо изотопҳои уран-235 ё уран-233 ганигардонидашуда; урани дорои омехтаи изотопҳое, ки дар табиат дар шакле вомехӯранд, ки аз маъдан ё пасмонаҳои маъданӣ фарқ мекунанд; ва ҳар гуна маводи дорои як ё якчанд унсурҳои зикргардида мебошад, ки дар ин ҳолат "урани бо изотопҳои уран-235 ё уран-233 ганигардонида-

"шуда" урани дорои изотопҳои уран-235 ё уран-233 номида мешавад ва ё дорои ҳар ду изотопест ба андозае, ки фоизи барзиёди маҷмӯи ин изотопҳо дар муқоиса бо изотопи уран-238 нисбат ба фоизи изотопи уран-235 дар муқоиса бо изотопи уран-238, ки дар табиат вомехӯрад, зиёдтар аст.

"Объекти ядрой" аз инҳо иборат аст:

а) ҳама гуна реактори ядрой, аз он ҷумла реакторҳое, ки дар қишиҳои баҳрӣ, воситаҳои нақлиёт, дастгоҳҳои парвозкунанда ё объектҳои кайҳонӣ барои истифодабарӣ ба сифати манбаи барӯй барои ба ҳаракат овардани чунин қишиҳо, воситаҳои нақлиёт, дастгоҳҳои парвозкунанда ё объектҳои кайҳонӣ ва ё ҳама гуна дигар мақсад наасб карда шудаанд;

б) ҳама гуна иншоот ё воситай ҳамлу нақл, ки барои истеҳсол, нигоҳдорӣ, азнавкоркардабарӣ ё интиқоли маводи радиоактивӣ истифода мегардад.

"Восита" аз инҳо иборат аст:

а) ҳама гуна воситай таркандаи ядрой;

б) ҳама гуна воситай паҳнкунандай маводи радиоактивӣ ё афканандай радиатсия, ки метавонад вобаста ба хусусиятҳои радиологии худ боиси марг, зарари вазнин ба саломатӣ ё зарари воқеӣ ба моликият ё муҳити зист гардад.

Тарафи объективии ин ҷиноят аз ҳаракатҳои зерин иборат аст:

1. Истифодабарии гайриконунии мавод, воситай радиоактивӣ ё объекти ядрой бо тарзе, ки раҳоиёбӣ ва ё ҳатари раҳоиёбии маводи радиоактивӣ ба вучуд омада, боиси ҳавғи марг ё расонидани зарари вазнин ба саломатии одамон ё ин ки расонидани зарари чиддӣ ба моликият ва ба муҳити зист мегардад.

2. Таҳди迪 содир намудани чунин кирдор.

Аз тарафи субъективӣ, муомилоти гайриконунӣ бо маводи радиоактивӣ, танҳо бо қасди бевосита содир карда мешавад. Мақсад дар ин ҷиноят ба сифати аломати ҳатмӣ баромад намуда, он аз маҷбур намудани шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ, давлат ё ташкилоти байналмилалӣ ба содир намудани ягон ҳаракат ё худдорӣ намудан аз он иборат аст.

Субъекти ҷиноят – шахси мукаллафи синнаш ба 16 солагӣ расида мебошад.

Категорияи ҷинояти мазкур вазнин эътироф мегардад.

Харакатҳои қасдона ба муқобили бехатарии дастгоҳи ядроӣ

Харакатҳои қасдона ба муқобили бехатарии дастгоҳи ядроӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 194² КҶ ҔТ муқаррар гардида, аз ду қисм ва эзоҳ иборат аст. Аломатҳои ин чиноят дар диспозитсияи моддаи 194² КҶ ҔТ муқаррар гардидаанд: содир намудани харакатҳои қасдона ба муқобили бехатарии дастгоҳи ядроӣ, инчунин ҳаракатҳои ба истифодабарии дастгоҳи ядроӣ халалрасонанда, ки таъсиррасонии шуоъи радиоактивӣ ё партовҳои маводи радиоактивӣ боиси хавфи марг ё расонидани зарари вазнин ба саломатии одамон ё ин ки расонидани зарари ҷиддӣ ба моликият ё ба муҳити зист мегардад.

Объекти хелии ин чиноят муносибатҳои ҷамъиятие мебошанд, ки амнияти ҷамъиятиро таъмин мекунанд.

Объекти бевоситаи чинояти номбурдaro муносибатҳои ҷамъиятие ташкил мекунанд, ки бехатарии муносибат бо дастгоҳи ядроиро таъмин менамоянд.

Ба сифати объекти иловагии чинояти мазкур амнияти ҳаёт ва саломатии инсон, муносибатҳои молу мулкӣ, амнияти экологӣ ва муҳити зист баромад мекунад.

Предмети чиноят ин дастгоҳи ядроӣ мебошад.

Тибқи эзоҳи моддаи 194² КҶ ҔТ зери мағҳуми "дастгоҳи ядроӣ" дар моддаи мазкур дастгоҳе (инчунин биноҳо ва таҷхизоти бо вай алоқаманде) фаҳмида мешавад, ки дар он истеҳсол, азnavкоркардабароӣ, истифодабароӣ, коркард, нигоҳдорӣ ё гӯронидани маводи ядроӣ амалӣ карда мешавад, агар зарар ё даҳолат ба истифодабарии чунин дастгоҳ метавонад ба шуоъхӯрии зиёди радиоактивӣ ё партови зиёди маводи радиоактивӣ оварда расонад.

Тарафи объективии ин чиноят аз ҳаракатҳои фаъол дар шакли содир намудани ҳаракатҳои қасдона ба муқобили бехатарии дастгоҳи ядроӣ, инчунин ҳаракатҳои ба истифодабарии дастгоҳи ядроӣ халалрасонанда, ки таъсиррасонии шуоъи радиоактивӣ ё партовҳои маводи радиоактивӣ боиси хавфи марг ё расонидани зарари вазнин ба саломатии одамон ё ин ки расонидани зарари ҷиддӣ ба моликият ё ба муҳити зист мегардад.

Тарафи субъективии ин чиноят аз гуноҳ дар шакли қасди бевосита иборат аст. Максад дар қисми 2 моддаи 194² КҶ ҔТ ҳамчун аломати ҳатмӣ баромад намуда, он содир намудани ин кирдорро бо шакли маҷбур намудани шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ, давлат ё ташкилоти байналмилалӣ ба содир намудани ягон ҳаракат ё худдорӣ намудан аз он муқаррар намудааст.

Субъекти чиноят – шахси мукаллафи синнаш ба 16 солагӣ расида мебошад.

Категорияи чинояте, ки дар қисмҳои 1 ва 2 моддаи 194² КҶ ҶТ муқаррар гардидааст, вазнин эътироф мегардад.

Файриқонунӣ тайёр кардани воситаи таркандаи ядроӣ ё воситаи афканандаи радиатсия

Файриқонунӣ тайёр кардани воситаи таркандаи ядроӣ ё воситаи афканандаи радиатсия дар моддаи 194³ КҶ ҶТ муқаррар гардида, аз се қисм ва эзоҳ иборат аст. Аломати ин чиноят дар диспозитсияи моддаи 194³ КҶ ҶТ муайян шудааст: гайриқонунӣ тайёр кардани воситаи таркандаи ядроӣ ё воситаи паҳнкунандаи маводи радиоактивӣ ё афканандаи радиатсия, ки боиси хавфи марг ё расонидани зарари вазнин ба саломатии одамон ё ин ки расонидани зарари чиддӣ ба моликият ё ба муҳити зист мегардад.

Объекти хелии ин чиноят муносибатҳои ҷамъиятие мебошанд, ки амнияти ҷамъиятиро таъмин мекунанд.

Объекти бевоситаи чинояти номбурдаро муносибатҳои ҷамъиятие ташкил мекунанд, ки бехатарии муносибат бо воситаи таркандаи ядроӣ ё воситаи афканандаи радиатсияро таъмин менамоянд.

Ба сифати объекти иловагии чинояти мазкур амнияти ҳаёт ва саломатии инсон, муносибатҳои молу мулӯй, амнияти экологӣ ва муҳити зист баромад мекунад.

Предмети чиноят ин воситаи таркандаи ядроӣ ё воситаи афканандаи радиатсия мебошад.

Тарафи объективии ин чиноят аз ҳаракатҳои фаъол дар шакли гайриқонунӣ тайёр кардани воситаи таркандаи ядроӣ ё воситаи паҳнкунандаи маводи радиоактивӣ ё афканандаи радиатсия, ки боиси хавфи марг ё расонидани зарари вазнин ба саломатии одамон ё ин ки расонидани зарари чиддӣ ба моликият ё ба муҳити зист мегардад.

Таркиби чинояти мазкур моддӣ буда, фаро расидани оқибат дар шакли ба вучуд овардани хавфи марг ё расонидани зарари вазнин ба саломатии одамон ё ин ки расонидани зарари чиддӣ ба моликият ё ба муҳити зист ҳатмист.

Тарафи субъективии ин чиноят аз гуноҳ дар шакли қасди бевосита иборат аст.

Субъекти чинояти мазкур шахси воқеии мукаллафи ба синни 16 сола расида мебошад.

Категорияи чинояте, ки дар қисмҳои 1 ва 2 моддаи 194³ КҶ ҏТ пешбинӣ гардидаанд, вазнин эътироф мешаванд.

Дар қисми 2 моддаи 194³ КҶ ҏТ чунин ҳолатҳои вазнинкунданда чинояти мазкур муқаррар гардидаанд:

- а) тақроран содир шудааст;
- б) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешақӣ содир шудааст.

Дар қисми 3 моддаи 194³ КҶ ҏТ чунин ҳолатҳои маҳсусан вазнинкунданда чинояти мазкур муқаррар гардидаанд:

- а) аз ҷониби гурӯҳи муташаккил содир шудаанд;
- б) дар ҳолати ретсидиви ҳавфнок ё маҳсусан ҳавфнок содир шудаанд.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 3 моддаи 194³ КҶ ҏТ пешбинӣ гардидааст, маҳсусан вазнин эътироф мешавад.

Тибқи муқаррароти эзоҳ ба моддаи 194³ КҶ ҏТ, шахсе, ки воситаҳои дар моддаи мазкур зикргардида бо ихтиёри худ месупорад, агар дар ҳаракати ўдигар таркиби чиноят мавҷуд набошад, аз ҷавобгарии чиноятӣ озод карда мешавад.

Ҳамлу нақли ғайриқонунии моддаҳои тарканда, маводҳои радиоактивӣ, силоҳи биологӣ, химиявӣ ё ядроӣ дар ҳавопаймо, киштӣ ё нақлиёти хушкигард

Ҳамлу нақли ғайриқонунии моддаҳои тарканда, маводи радиоактивӣ, силоҳи биологӣ, химиявӣ ё ядроӣ дар ҳавопаймо, киштӣ ё нақлиёти хушкигард ҳамчун чиноят дар моддаи 194⁴ КҶ ҏТ муқаррар гардида, ин модда аз ду қисм иборат аст. Аломатҳои ин чиноят дар диспозитсияи моддаи 194⁴ КҶ ҏТ муқаррар гардиданд: ҳамлу нақли ғайриқонунӣ дар ҳавопаймо, киштӣ ё нақлиёти хушкигард:

а) ягон моддаи тарканда ё маводи радиоактивӣ, бо дарки он ки онҳо барои расонидан ё ба вучуд овардани таҳди迪 расонидан ба марг ё расонидани зарари вазнин ба саломатӣ ё зарап бо мақсади тарсонидани аҳолӣ ё мачбуру намудани давлат ё ташкилоти байналмилалӣ ба содир намудани ягон ҳаракат ё худдорӣ аз он таъйин гардидаанд;

б) ҳама гуна силоҳи биологӣ, химиявӣ ё ядроӣ бо дарки он ки он силоҳи биологӣ, химиявӣ ё ядроӣ мебошад;

в) ҳама гуна маводи ибтидой, ки маҳсус таҷзия мешавад ё таҷхизот ё маводе, ки маҳсус барои коркард, истифодабарӣ ва ё истехсоли маводи маҳсус таҷзияшаванда таъйин ё тайёр карда шудаанд;

анд, бо дарки он ки онҳо барои истифода дар фаъолияти бо таркишҳои ядроӣ ё дигар фаъолияти ядроӣ алоқаманди бо кафолатҳои мувофиқи созишнома дар бораи кафолатҳои пурра бо Агентии байналмилалӣ оид ба энергияи атомӣ фаронагиранда, таъйин гардидаанд;

г) ҳама гуна таҷҳизот, мавод ё таъминоти барномавӣ ё ин ки технологияи мувофиқ, ки сахми назаррасро дар банақшагирий, истеҳсол ё расонидани силоҳи биологӣ, химиявӣ ё ядроӣ мегузорад, бо нияти истифодай онҳо ба ин мақсад.

Объекти хелии ин чинояти муносибатҳои ҷамъиятие мебошанд, ки амнияти ҷамъиятиро таъмин мекунанд.

Объекти бевоситай чинояти номбурдaro муносибатҳои ҷамъиятие ташкил мекунанд, ки бехатарии муносибат бо моддаҳои тарканда, маводи радиоактивӣ, силоҳи биологӣ, химиявӣ ё ядроӣ таъмин менамоянд.

Ба сифати объекти иловагии чинояти мазкур амнияти ҳаёт ва саломатии инсон баромад мекунад.

Предмети чинояти мазкур моддаҳои тарканда, маводи радиоактивӣ, силоҳи биологӣ, химиявӣ ё ядроӣ мебошад.

Тарафи объективии ин чинояти ҳамлу нақли гайриқонунӣ дар ҳавопаймо, киштӣ ё нақлиёти хушкигардро бо чунин тарзҳо мӯкаррар намудааст:

а) ҳамлу нақли ягон моддаи тарканда ё маводи радиоактивӣ, бо дарки он ки онҳо барои расонидан ё ба вучуд овардани таҳдиҳо расонидан ба марғ ё расонидани зарари вазнин ба саломатӣ ё зарар бо мақсади тарсонидани аҳолӣ ё маҷбур намудани давлат ё ташкилоти байналмилалӣ ба содир намудани ягон ҳаракат ё худдорӣ аз он таъйин гардидаанд;

б) ҳамлу нақли ҳама гуна силоҳи биологӣ, химиявӣ ё ядроӣ бо дарки он ки он силоҳи биологӣ, химиявӣ ё ядроӣ мебошад.

в) ҳамлу нақли ҳама гуна маводи ибтидой, ки маҳсус таҷзия мешавад ё таҷҳизот ё маводе, ки маҳсус барои коркард, истифодабарӣ ва ё истеҳсоли маводи маҳсус таҷзияшаванда таъйин ё тайёр карда шудаанд, бо дарки он ки онҳо барои истифода дар фаъолияти бо таркишҳои ядроӣ ё дигар фаъолияти ядроӣ алоқаманди бо кафолатҳои мувофиқи созишнома дар бораи кафолатҳои пурра бо Агентии байналмилалӣ оид ба энергияи атомӣ фаронагиранда, таъйин гардидаанд; ва ё

г) ҳамлу нақли ҳама гуна таҷҳизот, мавод ё таъминоти барномавӣ ё ин ки технологияи мувофиқ, ки сахми назаррасро дар банақшагирий, истеҳсол ё расонидани силоҳи биологӣ, химиявӣ ё

ядрой мегузорад, бо нияти истифодаи онҳо ба ин мақсад, бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз панҷ то даҳ сол ҷазо дода мешавад.

Аз тарафи субъективӣ ин ҷиноят танҳо бо қасди бевосита содир карда мешавад. Мақсад дар ин ҷиноят ба сифати аломати ҳатмӣ баромад намуда, он аз мачбур намудани давлат ё ташкилоти байналмилалӣ ба содир намудани ягон ҳаракат ё худдорӣ намудан аз он иборат аст.

Субъекти ҷиноят – шахси мӯжаллафи синнаш ба 16 солагӣ расида мебошад.

Категорияи ҷинояте, ки дар қисми 1 моддаи 194⁴ КҔ ҶТ муқаррар гардидааст, вазнин эътироф мешавад.

Дар қисми 2 моддаи 194⁴ КҔ ҶТ ҳолати вазнинкунандай ҷинояти мазкур муқаррар гардидааст: аз беэҳтиёти ба марг расондан ё расонидани зарари вазнин ба саломатии ягон шаҳс бинобар содир намудани кирдори дар қисми якуми ҳамин модда пешбинишуда.

Категорияи ҷинояте, ки дар қисми 2 моддаи 194⁴ КҔ ҶТ муқаррар гардидааст, махсусан вазнин эътироф мешавад.

Файриқонунӣ истифода бурдан ва ё партофтани моддаҳои тарканда, силоҳи биологӣ, химиявӣ ё ядроӣ, моддаҳои хатарнок ва заرارрасон аз қишиҷӣ ё платформаи стасионарии воқеи шелфи континенталий

Файриқонунӣ истифода бурдан ва ё партофтани моддаҳои тарканда, силоҳи биологӣ, химиявӣ ё ядроӣ, моддаҳои хатарнок ва заرارрасон аз қишиҷӣ ё платформаи стасионарии воқеи шелфи континенталий ҳамчун ҷиноят дар моддаи 194⁵ КҔ ҶТ муқаррар гардида, аз ду қисм иборат аст. Дар диспозитсияи моддаи мазкур аломатҳои ин ҷиноят муқаррар гардидаанд: ба муқобили қишиҷӣ ё платформаи стасионарии воқеи шелфи континенталий файриқонунӣ истифода бурдан ё ин ки аз қишиҷӣ ё платформаи стасионарии воқеи шелфи континенталий партофтани моддаҳои тарканда, маводи радиоактивӣ ё силоҳи биологӣ, химиявӣ ё ядроӣ, ё ин ки нафт, гази мои табии ё дигар моддаи хатарнок ё заرارрасон ба андоза ва ҳаҷме, ки он боиси марг ё зарари вазнин ба саломатӣ мегардад ё шуда метавонад.

Объекти хелии ин ҷиноят муносибатҳои ҷамъиятие мебошанд, ки амнияти ҷамъиятиро таъмин мекунанд.

Ба сифати объекти бевоситаи ҷинояти номбурда муносибатҳои ҷамъиятие баромад карда метавонанд, ки бехатарии муно-

сибат бо силоҳи биологӣ, химиявӣ ё ядроӣ, моддаҳои хатарнок ва заرارрасонро таъмин менамоянд.

Объекти иловагии ин ҷиноят амнияти ҳаёт ва саломатии инсон маҳсуб мейёбад.

Предмети ҷиноят ин силоҳи биологӣ, химиявӣ ё ядроӣ, моддаҳои хатарнок ва заرارрасон мебошад.

Тарафи объективии ин ҷиноят дар ҳаракатҳои фаъол, яъне ба муқобили қишиғӣ ё платформаи стасионарии воқеи шелфи континенталӣ гайриқонунӣ истифода бурдан ё ин ки аз қишиғӣ ё платформаи стасионарии воқеи шелфи континенталӣ партофтани моддаҳои тарканда, маводи радиоактивӣ ё силоҳи биологӣ, химиявӣ ё ядроӣ, ё ин ки нафт, гази мои табиӣ ё дигар моддаи хатарнок ё заррасон ба андоза ва ҳаҷме, ки он боиси марғ ё зарари вазнин ба саломатӣ мегардад ё шуда метавонад, ифода мейёбад.

Аз тарафи субъективӣ ин ҷиноят танҳо бо қасди бевосита содир карда мешавад. Мақсад дар қисми 2 моддаи 194⁵ КҶ ҶТ ба сифати алломати ҳатмӣ баромад намуда, он бо мақсади тарсонидани аҳолӣ ва ё маҷбур кардани давлат ё ташкилоти байналмилӣ барои иҷрои ягон ҳаракат ё худдорӣ намудан аз он содир карда мешавад.

Субъекти ҷиноят – шахси мукаллафи синнаш ба 16 солагӣ расида мебошад.

Категорияи ҷинояте, ки дар қисми 1 моддаи 194⁵ КҶ ҶТ муқаррар гардидааст, вазнин эътироф мешавад.

Дар қисми 2 моддаи 194⁵ КҶ ҶТ ҳолати вазнинкунандай ҷинояти мазкур муқаррар гардидааст: содир намудан ё таҳдиди содир намудани кирдорҳои пешбининамудаи қисми якуми ҳамин модда бо мақсади тарсонидани аҳолӣ ва ё маҷбур кардани давлат ё ташкилоти байналмилӣ барои иҷрои ягон ҳаракат ё худдорӣ намудан аз он.

Категорияи ҷинояте, ки дар қисми 2 моддаи 194⁵ КҶ ҶТ муқаррар гардидааст, маҳсусан вазнин эътироф мешавад.

Гайриқонунӣ соҳиб шудан, ба дигарон додан, ба соҳибияти қаси дигар додан, нигоҳ доштан, интиқол додан, гирифта гаштани силоҳ, лавозимоти ҷангӣ, моддаҳои тарканда ва воситаҳои таркишӣ

Гайриқонунӣ соҳиб шудан, ба дигарон додан, ба соҳибияти қаси дигар додан, нигоҳ доштан, интиқол додан, гирифта гаштани силоҳ, лавозимоти ҷангӣ, моддаҳои тарканда ва воситаҳои таркишӣ ҳамчун ҷиноят дар моддаи 195 КҶ ҶТ муқаррар гардида, аз чор

қисм ва эзоҳ иборат аст. Эзоҳи он дар навбати худ ба се қисм чудо карда шудааст. Аломати ин чиноят дар диспозитсияи моддаи 195 КЧ ҶТ муқаррар гардидааст: гайриқонунӣ соҳиб шудан, ба дигарон додан, ба соҳибияти каси дигар додан, нигоҳ доштан, интиқол додан ё бо худ гирифта гаштани силоҳи оташфишон, (гайр аз силоҳи сүфтамили шикорӣ), лавозимоти ҷангӣ, моддаҳои тарканда ё воситаҳои таркиш.

Объекти хелии ин чиноят муносибатҳои ҷамъиятие мебошанд, ки амнияти ҷамъиятиро таъмин мекунанд.

Объекти бевоситаи чинояти номбурдаро муносибатҳои ҷамъиятие ташкил мекунанд, ки бехатарии муносибат бо силоҳ, лавозимоти ҷангӣ, моддаҳои тарканда ва воситаҳои таркиш таъмин менамоянд.

Предмети чинояти мазкур силоҳ, лавозимоти ҷангӣ, моддаҳои тарканда ва воситаҳои таркиш (қисми 1 моддаи 195 КЧ ҶТ), силоҳи зарравӣ, химиявӣ, биологӣ (бактериологӣ) ё дигар намуди силоҳи қатли ом ё мавод ё таҷхизоте, ки ҳангоми соҳтани силоҳи қатли ом истифода шуданашон мумкин аст (қисми 2 моддаи 195 КЧ ҶТ) ва силоҳи газӣ, ҳанҷар, корди дудама ё дигар силоҳи сард, аз ҷумла силоҳи ҳаводиҳанд (қисми 2 моддаи 195 КЧ ҶТ) маҳсуб меёбад.

Мутобики Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи силоҳ» таҳти мағҳуми силоҳ васила ва ашёе, ки амалан барои зарба задан ба ҳадафи зинда ва ё нишони дигар, додани ишораҳо (сигналҳо) таъйин шудаанд, фаҳмида мешавад.

Таҳти мағҳуми лавозимоти ҷангӣ таҷхизоти аслиҳа, ки барои зарба задан ба ҳадаф ва иҷрои вазифаҳои таъйин гардидаанд, ки барои зарба задан ба он мадад мерасонанд ва дорои кулоҳаки тарканда, ҳаводиҳанда, тарғтарӣ (пиротехникӣ), зада баровардан ва ё кулоҳаки якҷояи онҳо мебошанд, фаҳмида мешавад. Ба лавозимоти ҷангӣ патронҳои силоҳҳои оташфишон ва газӣ низ дохил мешаванд.

Моддаҳои тарканда ин пайвастагиҳои кимёвӣ ё моддаҳое мебошанд, ки барои зудхудпаҳншавии табдилёбии кимёвӣ ва таркиш қобилият доранд.

Воситаҳои таркиш ин маҳсулоти саноатӣ ё худтайёркардае мебошанд, ки моддаи тарканدارо бо ҷиҳозе, ки барои таркиш истифода мешавад, вазифааш моддаи дигари таркандаро тарконаандан мебошад, инҳо; оташгирон, (запал), тарконанда (взрывател) детонатор ва гайраҳо мебошанд.

Силохи газй – силохе, ки барои зарбазани мувакқатӣ ба ҳадафи зинда бо истифодай моддаҳои ашковар ё ғашовар таъйин шудааст.

Силохи сард – аслиҳаест, ки ба воситаи қувваи мушаки одам (бо бозувон) ва бо роҳи васли бевосита бо ҳадаф ба нишон расонида мешванд, ки инҳо кордҳои ҷангӣ, шикорӣ, найза-корд, шамшер ва аслиҳаҳои буррандау ҳаланда (найза, табарҳои ҷангӣ) ва ғайра ва зарбазанандау шикананда (костет, нунчаки, кистенҳо) ва ғайра мебошанд, инчунин аслиҳаҳои ҳаводиҳанда, ки бо қувваи бозувон ба ҳадаф расонида мешаванд, инҳо корд, табар ва дротик мебошанд.

Тарафи объективии ин чунин ҳаракатҳо иборат аст:

1. Ғайриқонунӣ соҳиб шудан, ба дигарон додан, ба соҳибијати каси дигар додан, нигоҳ доштан, интиқол додан ё бо худ гирифта ғаштани силохи оташфишон, (ғайр аз силохи суфтамили шикорӣ), лавозимоти ҷангӣ, моддаҳои тарканда ё воситаҳои таркиш (қисми 1 моддаи 195 КҶ ҶТ).

2. Ғайриқонунӣ соҳиб шудан, ба дигарон додан, ба соҳибијати каси дигар додан, нигоҳ доштан, интиқол додан ё бо худ гирифта ғаштани силохи зарравӣ, химиявӣ, биологӣ (бактериологӣ) ё дигар намуди силохи қатли ом ё мавод ё таҷхизоте, ки ҳангоми соҳтани силохи қатли ом истифода шуданашон мумкин аст (қисми 2 моддаи 195 КҶ ҶТ).

3. Ғайриқонунӣ соҳиб шудан, ба дигарон додан, ба соҳибијати каси дигар додан ё гирифта ғаштани силохи газӣ, ҳанҷар, корди дудама ё дигар силохи сард, аз ҷумла силохи ҳаводиҳанда, агар чунин кирдор дар давоми соли бъяди татбиқи ҷазои маъмурӣ содир шуда бошад (қисми 3 моддаи 195 КҶ ҶТ).

Соҳиб шудани силоҳ ин мағҳуми соҳибијати феълиро дорост ва он ба ихтиёрдории худ қабул намудани силоҳ ва дигар предметҳоро ифода менамояд.

Ба дигарон додан – ин мувакқатан ба соҳибијати каси дигар додани силоҳ дигар предметҳо мебошад. Мағҳуми ба соҳибијати каси дигар додан, бо бозгашт ё бебозгашт додани силоҳ аст.

Интиқол - ин ба воситаи нақлиёт интиқол додани силоҳ аз як чо ба ҷойи дигар. Интиқоли силоҳ, лавозимоти ҷангӣ моддаҳои тарканда, моддаҳои таркишдиҳанда ин ҳамагуна намуди интиқол бо нақлиёт (боркаш ё мусоғиркаш) бо ҳамагуна мақсад (барои худ, бо шарту паймон ё аҳд, бо мақсади фурӯш ва ғайраҳо) мебошад.

Бо худ гирифта гаштан – ин гирифта гаштани силох аз як чо ба чойи дигар гирифта гаштани гунахгор (дар гилоф, дар миён, дар киссан либос ва файраҳо) мебошад.

Тибқи қисми 2 эзохи моддаи 195 КҶ ҶТ мутобики қисми якуми ҳамин модда ҷавобгарии ҷиноятӣ барои кирдорҳои гайриқонунӣ бо тирҳо танҳо он гоҳ ба миён меоянд, ки агар шуморай тирҳо то даҳ дона бошад ва агар ин кирдор дар давоми соли баъди татбиқи ҷазои маъмурӣ содир шуда бошад. Барои зиёда аз даҳ дона тир бошад, ҷавобгарии ҷиноятӣ новобаста аз ҷавобгарии маъмурӣ ба миён меояд.

Тарафи субъективии ин ҷиноят гуноҳ дар шакли қасди бевоситаро дар бар мегирад.

Субъект – шахси ба синни 16 солаги расида ба ҳисоб меравад.

Категорияи ҷинояте, ки дар қисми 1 моддаи 195 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст, миёна эътироф мешавад.

Дар қисми 2 моддаи 195 КҶ ҶТ ҷунин ҳолатҳои вазнинкунандай ҷинояти мазкур муқаррар гардидаанд:

- а) такроран;
- б) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ;
- в) ба миқдори қалон анҷом дода шуда бошад.

Тибқи қисми 3 эзохи моддаи 195 КҶ ҶТ силохи оташфишон (ду адад ва зиёда аз он), лавозимоти ҷангӣ (граната, снаряд ва гайра ду адад ва зиёда аз он, тир 30 адад ва зиёда аз он), миқдори қалон ҳисоб карда мешавад.

Категорияи ҷинояте, ки дар қисмҳои 2 ва моддаи 195 КҶ ҶТ муқаррар гардидаанд, вазнин эътироф мешаванд.

Дар қисми 3 моддаи 195 КҶ ҶТ ҷунин ҳолатҳои маҳсусан вазнинкунандай ҷинояти мазкур муқаррар гардидаанд: кирдори пешбининамудаи қисми якуми ҳамин модда агар аз ҷониби гурӯҳи муташаккил содир шуда бошад, ҳамчунин гайриқонунӣ соҳиб шудан, ба дигарон додан, ба соҳибияти қаси дигар додан, нигоҳ доштан, интиқол додан ё бо худ гирифта гаштани силохи зарравӣ, химиявӣ, биологӣ (бактериологӣ) ё дигар намуди силохи қатли ом ё мавод ё таҷхизоте, ки ҳангоми соҳтани силохи қатли ом истифода шуданашон мумкин аст.

Дар қисми 4 моддаи 195 КҶ ҶТ ҷунин ҳолатҳои ҷинояти мазкур муқаррар гардидаанд: гайриқонунӣ соҳиб шудан, ба дигарон додан, ба соҳибияти қаси дигар додан ё гирифта гаштани силохи газӣ, ҳанҷар, корди дудама ё дигар силохи сард, аз ҷумла силоҳи ҳаводиҳанда, агар ҷунин кирдор дар давоми соли баъди татбиқи ҷазои маъмурӣ содир шуда бошад.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 4 моддаи 195 КҔ ҏТ муқаррар гардидааст, начандон вазнин эътироф мешавад.

Тибқи қисми 1 эзоҳи моддаи 195 КҔ ҏТ шахсе, ки ихтиёрӣ предметҳои дар моддаи мазкур номбурдашударо месупорад, агар дар кирдори ўдигар таркиби чиноят мавҷуд набошад, аз ҷавобга-рии чиноятӣ озод карда мешавад.

Файриқонунӣ расонидан, ҷойгир намудан, ба кор андохтан ё таркondани воситai тарканда ё воситai дигари марговар

Файриқонунӣ расонидан, ҷойгир намудан, ба кор андохтан ё таркondани воситai тарканда ё воситai дигари марговар дар моддаи 195¹ КҔ ҏТ муқаррар гардида, аз як қисм ва эзоҳ иборат аст. Эзоҳи он дар навбати худ ба ду қисм чудо карда шудааст.

Объекти хелии ин чиноят муносибатҳои ҷамъиятие мебошанд, ки амниятии ҷамъиятиро таъмин мекунанд.

Объекти бевоситai чинояти номбурдaro муносибатҳои ҷамъиятие ташкил мекунанд, ки бехатарии муносибат бо воситai тарканда ё воситai дигари марговарро таъмин менамоянд.

Предмети чинояти мазкур воситai тарканда ё воситai дигари марговар маҳсуб мейёбад.

Тибқи муқаррароти эзоҳ ба моддаи 195¹ КҔ ҏТ, воситai тарканда ё воситai дигари марговар аз инҳо иборат аст:

а) силоҳи тарканда ё оташбор ё воситае, ки дорои таъиноти расонидан ё қобили расонидан ба марг ё расонидани зарари вазнин ба саломатӣ ё зарари ҷиддии моддӣ мебошад;

б) силоҳ ё воситае, ки бо усули раҳо, паҳн кардан ё таъсир расондан бо моддаҳои заҳрноки химиявӣ, агентҳои биологӣ ё заҳрҳо ва ё моддаҳои ба онҳо монанд ё ин ки радиатсия ё маводи радиоактивии дорои таъиноти расонидан ё қобили расонидан ба марг ё расонидани зарари вазнин ба саломатӣ ё зарари ҷиддии моддӣ мебошад.

Тарафи объективии ин чиноят аз ҳаракатҳои фаъол дар шакли файриқонунӣ ва қасдона расонидан, ҷойгир намудан, ба кор андохтан ё таркondани воситai тарканда ё воситai дигари марговар дар ҳудуди ҷойҳои истифодаи ҷамъиятӣ, объекти давлатӣ ё ҳукуматӣ, объекти системаи нақлиёти ҷамъиятӣ ё объекти инфрасоҳтор, инчунин ба тарзе, ки он ба муқобили онҳо равона шуда, боиси ҳавфи марг ё расонидани зарари вазнин ба саломатии одамон мегардад ё ин ки чунин ҷойҳо, объект ё

системаро бағоят хароб сохта, зиёни калони иқтисодӣ мерасонад ё метавонад расонад, иборат аст.

Тарафи субъективии ин чиноят гуноҳ дар шакли қасди бевоситаро дар бар мегирад.

Субъект - шахси воқеии мукаллафи ба синни 16 расида ба хисоб меравад.

Категорияи чинояте, ки дар моддаи 195¹ КҶ ҔТ мукаррар гардидааст, вазнин эътироф мешавад.

Муомилот ва истифодаи моддаҳои оташзананда

Муомилот ва истифодаи моддаҳои оташзананда ҳамчун чиноят дар моддаи 195² Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шуда, аз 4 қисм ва эзоҳ иборат аст. Эзоҳи он дар навбати худ аз 3 қисм иборат аст.

Зарурати ба Кодекси чиноятӣ ворид кардани моддаи мазкур дар он буд, ки солҳои охир дар давлатҳои алоҳида аз ҷумла вобаста ба рӯйдодҳои чой дошта дар Украина, ки дар натиҷаи муноқишаҳо бо истифодаи маводҳои оташзананда содир намудани кирдорҳои ба ҷамъият ҳавфнок бештар гардида, таҳдиди воқеӣ ба бехатарии шаҳрвандон, ҷамъият ва давлат ба вучуд оварда шудааст. Ин ҳодисаҳо нишон доданд, ки ин гуна амалҳо дар воқеъ ба оқибатҳои вазнин ва боиси расонидани зарари назаррас шуда метавонанд.

Объекти чинояти мазкур муносибатҳои ҷамъиятие мебошанд, ки амнияти ҷамъиятро таъмин менамоянд.

Предмети чиноятро моддаҳои оташзананда, ки барои ба сифати силоҳ истифода бурдан мувофиқ карда шудаанд, ташкил медиҳад.

Ба маводҳои оташзананда, ки барои ба сифати силоҳ истифода бурдан мувофиқ карда шудаанд, восита ва олотҳои оташангезанд ва дудкунандай таъиноти ҳарбиву осоиштае дохил мешаванд, ки тавассути равған, бензин, солярка, керосин ва дигар пайвастагиҳои химиявии зуддаргиранда фаъол карда мешаванд.

Ба маҳлӯлҳои оташангез ва моддаҳои зуддаргиранда бензин, керосин, газ, спирт ва дигар моддаҳои зуддаргирандаи холати моеъ, газ ва саҳт дохил мешаванд. Ин моддаҳои химиявӣ ҳуд аз ҳуд предмети чинояти мазкурро ташкил намедиҳанд, зеро соҳаи истифодабарии онҳо хело ва хело васеъ мебошад (дар нақлиёт ҳамчун сузишворӣ, дар корҳои рангуборкун ва дар

корхонаҳои саноатии хурду калон). Онҳо танҳо он вакт предмети ин чиноятро ташкил медиҳанд, агар пешакӣ бо мақсади ба сифати силоҳ истифода бурдан омода карда шуда бошанд. Омода намудан дар навбати худ чунин шарҳ дода мешавад: дар зарфҳо ҷойгир карда шуда бо пилта таҷхизонида шуда бошад, ки дар натиҷаи онро дарғирондан чунин предмет ба сифати воситай оташзананда баромад қунад.

Тарафи объективии чинояти мазкур аз ҳаракатҳои фаъол аз қабили истеҳсол, тайёр кардан, соҳиб шудан, нигоҳ доштан, ба дигарон додан, ба соҳибияти каси дигар додан, фиристодан, интиқол додан, бо худ гирифта гаштан ва истифодаи моддаҳои оташзананда, ки барои ба сифати силоҳ истифода бурдан мувофиқ карда шудаанд, иборат мебошад.

Таҳти мағҳуми истеҳсол кардан дар моддаи мазкур ҳаракати фаъоли гайриқонуни шахси гунахгор фахмида мешавад, ки барои ба муомилот баровардани моддаҳои оташзананда, ки барои ба сифати силоҳ истифода бурдан мувофиқ карда шудаанд, бо роҳи дар таҷхизоти саноати ё худсоз истеҳсол намудани он, равона карда шудааст.

Таҳти мағҳуми тайёр кардани моддаҳои оташзананда, ки барои ба сифати силоҳ истифода бурдан мувофиқ карда шудаанд, кирдори барқасданае фахмида мешавад, ки барои аз зарфҳои шишагӣ, маҳсулотҳои равғаний ва нафтӣ омода кардани маводҳои мазкур равона шудааст.

Зери мағҳуми нигоҳ доштан ҳама гуна кирдоре, ки ба воқеъан мавҷуд будани маводҳои оташзананда, ки барои ба сифати силоҳ истифода бурдан мувофиқ карда шудаанд дар ихтиёри гунахгор (бо худ, агар ин ба интиқол додани онҳо дар бино, маҳфигоҳ ва дигар ҷойҳо мавҷуд набошад) алоқаманд мебошад, фахмида мешавад. Гайриқонунӣ нигоҳ доштан чинояти давомнок аст ва аз ин рӯ ҷавобгарӣ барои ин кирдор новобаста аз давомнокии он ба вучӯд меояд.

Таҳти мағҳуми ба дигарон додан ва ба соҳибияти каси дигар додани маводҳои оташзананда, ки барои ба сифати силоҳ истифода бурдан мувофиқ карда шудаанд, кирдори қасданаи содиршуудаи фахмида мешавад, ки бо роҳи бомузӣ ё бемузӣ ба соҳибияти ашҳоси дигар додани онҳо (фурӯҳтан, тӯҳфа додан, иваз кардан, пардоҳти қарз, ҳамчун қарз додан ва г.) равона гардидааст. Мағҳумҳои ба дигарон додан ва ба соҳибияти каси дигар ҳаммаъноянд.

Таҳти мафҳуми ғайриқонунӣ фиристонидан бояд тавассути почта, бағоч, бо истифодаи воситаҳои дастӣ ё дигар намуд, ирсол доштан, аз як чой ба ҷои дигар равон кардани маводҳои оташзананда, ки барои ба сифати силоҳ истифода бурдан мувофиқ карда шудаанд, бе иштироки ирсолқунанда фаҳмида мешавад.

Таҳти мафҳуми ғайриқонунӣ интиқол додан бояд кирдори барқасданаи аз як чой ба ҷои дигар, аз он ҷумла, аз ҳудуди ҳуди ҳамон як нуқтаи аҳолинишин гузаронидани (кашонидани) маводҳои оташзананда, ки барои ба сифати силоҳ истифода бурдан мувофиқ карда шудаанд фаҳмида шавад, ки бо истифода аз ҳамагуна воситаҳои нақлиёт содир шуда бошад.

Зери мафҳуми истифода бурдан ҳаракати қасданаи ғайриқонуни шаҳси гунахгор дар назар аст, ки аз фаъол гардонидани маводҳои оташзананда, ки барои ба сифати силоҳ истифода бурдан мувофиқ карда шудаанд, тибқи таъиноташон иборат мебошад.

Тарафи субъективии ҷинояти мазкур аз гуноҳ дар шакли қасди бевосита иборат аст. Гунахгор дарк менамояд, ки кирдори ғайриқонуниро бо маводҳои оташзананда, ки барои ба сифати силоҳ истифода бурдан мувофиқ карда шудаанд, содир карда истодааст ва содир кардани ин ҳаракатҳоро меҳоҳад.

Субъекти ҷинояти мазкур шаҳси воқеии мукаллафи ба си-ни 16 расида мебошад.

Категорияи ҷинояте, ки дар моддаи 195² КҔ ҶТ мукаррар гардидааст: қисмҳои 1 ва 2 - миёна; қисмҳои 3 ва 4 - вазнин.

Ғайриқонунӣ соҳтани силоҳ

Ғайриқонунӣ соҳтани силоҳ дар моддаи 196 КҔ ҶТ мукаррар гардида, аз ҷор қисм ва эзоҳ иборат аст.

Объекти хелии ин ҷиноят муносибатҳои ҷамъиятие мебошанд, ки амнияти ҷамъиятиро таъмин мекунанд.

Объекти бевоситаи ҷинояти номбурдаро муносибатҳои ҷамъиятие ташкил мекунанд, ки бехатарии муносибат бо силоҳ, қисмҳои комплектии (пуркунандаи) онҳо, лавозимоти ҷангӣ, моддаҳои тарканда ва воситаҳои таркиш таъмин менамоянд.

Ба сифати предмети ҷинояти мазкур силоҳ, қисмҳои комплектии (пуркунандаи) онҳо, лавозимоти ҷангӣ, моддаҳои тарканда ва воситаҳои таркиш (қисми 1 моддаи 195 КҔ ҶТ) силоҳи газӣ,

хамчунин ханчар, корди дудама ё дигар силохи сард, аз чумла силохи ҳаводиҳанда (қисми 4 моддаи 195 КҶ ҔТ) эътироф мешаванд.

Тарафи объективии ин чиноят дар ҳаракатҳои зерин ифода мейбад:

1. Файриқонунӣ соҳтани ё таъмир кардани силохи оташфишон, қисмҳои комплектии (пуркунандай) онҳо, хамчунин гайриқонунӣ соҳтани лавозимоти ҷангӣ, моддаҳои таркандагӣ ё воситаҳои таркиш (қисми 1 моддаи 195 КҶ ҔТ).

2. Файриқонунӣ соҳтани силохи газӣ, хамчунин ханчар, корди дудама ё дигар силохи сард, аз чумла силохи ҳаводиҳанда (қисми 4 моддаи 195 КҶ ҔТ).

Соҳтани чунин предметҳо маънои онро дорад, ки шахс онҳоро бе иҷозати маҳсус аз ашёҳои гуногун ба вучуд меорад ё дигаргун мекунад, ки дар натиҷа онҳо хусусияти оташфишон ва гайраро ба ҳуд пайдо мекунанд. Мисол, аз оҳани маъмулӣ соҳтани силоҳ, дигаргун кардани ракетнитса, писталетҳои газӣ, пневматикӣ, стартӣ, соҳтмонӣ-монтажӣ, спортий ва гайра.

Таъмир кардан чунин маънои дорад, ки шахс бе иҷозати маҳсус силоҳи корношоям, хусусиятҳои гумкардашудаи силоҳи оташфишон ва ё қисмҳои комплектии онро барқарор мекунад.

Таркиби чинояти мазкур расмӣ буда, он аз лаҳзаи соҳтан ва ё таъмир кардани предметҳои дар боло зикршуда хотимаёфта эътироф мешавад.

Тарафи субъективии ин чиноят гуноҳ дар шакли қасди бевоситаро дар бар мегирад. Гунахгор дарк мекунад, ки бар хилофи тартиби муқаррарнамудаи қонун предметҳои дар боло зикршударо месозад ё таъмир мекунад ва онро меҳоҳад.

Субъекти чинояти мазкур шахси воқеии мукаллафӣ ба синни 16 сола расида мебошад.

Категорияи чинояте, ки дар қисмҳои 1 ва 2 моддаи 196 КҶ ҔТ муқаррар гардидаанд, миёна эътироф мешаванд.

Дар қисми 2 моддаи 196 КҶ ҔТ чунин ҳолатҳои вазнинкунандай чинояти мазкур муқаррар гардидаанд:

- тақроран содир шудааст;
- аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ содир шудааст.

Дар қисми 3 моддаи 196 КҶ ҔТ чунин ҳолатҳои вазнинкунандай чинояти мазкур муқаррар гардидаанд:

- аз ҷониби гурӯҳи муташаккил содир шудааст;
- дар ҳолати ретсиҷиви ҳавғонок ё маҳсусан ҳавғонок содир шудааст.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 3 моддаи 196 КЧ ҖТ муқаррар гардидааст, вазнин эътироф мешавад.

Дар қисми 4 моддаи 196 КЧ ҖТ чунин ҳолати чинояти мазкур муқаррар гардидааст: гайриқонунӣ сохтани силоҳи газӣ, ҳамчунин ҳанҷар, корди дудама ё дигар силоҳи сард, аз ҷумла силоҳи ҳаводиҳанда.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 4 моддаи 196 КЧ ҖТ муқаррар гардидааст, начандон вазнин эътироф мешавад.

Тибқи муқаррароти эзоҳ ба моддаи 196 КЧ ҖТ, шахсе, ки ихтиёри предметҳои дар ҳамин модда зикршударо месупорад, агар дар кирдори ў дигар таркиби чиноят мавҷуд набошад, аз ҷавобгари чиноятӣ озод карда мешавад.

Нигоҳдошти бепарвоёнаи силоҳ

Нигоҳдошти бепарвоёнаи силоҳ ҳамчун чиноят дар моддаи 197 КЧ ҖТ пешбинӣ шуда, аз як қисм иборат аст. Дар диспозитсияи моддаи мазкур алломатҳои ин чиноят муқаррар гардидаанд: нигоҳдошти бепарвоёнаи силоҳи оташфишон, лавозимоти ҷангӣ, моддаҳои тарканда ё воситаҳои таркиш аз ҷониби дорандай қонунии онҳо, ки барои онро истифода бурдани шахси дигар шароит фароҳам овардааст ва агар он аз беҳҳтиёти боиси оқибатҳои вазнин гардида бошад.

Объекти хелии чинояти мазкур чинояти мазкур амнияти ҷамъияти мебошад.

Ба сифати объекти иловагии чинояти мазкур амнияти ҳаёт ва саломатии шахс баромад мекунад.

Тарафи объективӣ дар алломатҳои зерин ифода мегардад:

а) нигоҳдошти бепарвоёнаи силоҳи оташфишон, лавозимоти ҷангӣ, моддаҳои тарканда ё воситаҳои таркиш аз ҷониби дорандай қонунии онҳо, ки барои онро истифода бурдани шахси дигар шароит фароҳам овардааст.

б) ба вуҷуд овардани оқибати вазнин.

в) робитай сабабӣ байни кирдори ба ҷамъият ҳавғонок ва робитай сабабӣ.

Шарти асосии таркиби ин чиноят фаро расидани оқибатҳои вазнин, алоқаи сабабӣ байни он ва оқибатҳои вазнини руҳдода, ки силоҳро бепарвоёна нигоҳ доштааст, мебошад.

Дар зери мағҳуми оқибатҳои вазнин - ин сабабгори марг ё оқибатҳои вазнин ба саломатии шахси чунин предметҳоро истифо-

дабаранда ё шахси дигар, ҳамчунин худкушӣ намудан ё чиноят содир кардан ва гайраҳо, мебошад.

Масалан, бинобар сабаби бепарвоёна нигоҳ доштани силоҳ (гум кардан, дар ягон ҷой фаромӯш кардан, дар ҷойҳои муқаррарашуда дохили сейф, ҷевонҳои оҳанин), нигоҳ надоштани силоҳ аз ҷониби шахсе, ки ҳукуқи нигаҳдории силоҳро дорад, боиси ба дасти дигар шахс (чинояткор) расидани он мегардад. Пас аз ба ихтиёрдории дигар қас гузаштани силоҳ, аз ҷониби охирин чиноятҳои вазнин ва маҳсусан вазнин, аз қабили куштор, роҳзаний, та-маъҷӯй, бандитизм, ғасби гаравгон ва дигар чиноятҳо содир карда мешавад. Танҳо дар ҷунин ҳолатҳо, яъне ҳангоми мавҷуд будани алоқаи сабабӣ байнӣ кирдори содиршудаи бепарвоёна нигоҳ доштани силоҳ ва оқибатҳои вазнин ё маҳсусан вазнини ба вуқӯй омада, ҷавобгарии чиноятӣ ба миён меояд³⁰.

Таркиби чинояти мазкур моддӣ буда, барои чиноятро хотимаёфта эътироф намудан фаро расидани оқибат (оқибатҳои вазнин дар шакли марги инсон ё дигар оқибатҳо) ҳатмист.

Тарафи субъективии чиноят дар беэҳтиётӣ ифода мегардад. Агар шахс қасдона шароит фароҳам оварад, ки силоҳи ўро дигар шахс гирифта истифода барад, он гоҳ кирдори ў мувоғики моддай 195 КҶ ҶТ бандубаст карда мешавад.

Субъекти чинояти мазкур маҳсус, яъне шахсе, ки дар асоси қонунӣ дорандай (соҳибӣ) ҷунин предметҳо мебошад. Мисол, корманди милитсия, шикорҷӣ, муҳофиз ва гайра, ки ҳукуқи нигоҳдошт ва гирифта гаштани ин предметҳоро доранд.

Категорияи чинояте, ки дар моддаи 197 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст, начандон вазнин эътироф мешавад.

Ичрои номатлуби вазифаи ҳифзи силоҳ, лавозимоти ҷангӣ, моддаҳои тарканда ва воситаҳои таркиш

Ичрои номатлуби вазифаи ҳифзи силоҳ, лавозимоти ҷангӣ, моддаҳои тарканда ва воситаҳои таркиш дар моддаи 198 КҶ ҶТ муқаррар гардида, аз ду қисм иборат аст. Дар диспозитсияи моддаи мазкур аломатҳои ин чиноят муқаррар гардидаанд: ичрои номатлуби вазифаи хеш аз ҷониби шахсе, ки ба зиммааш ҳифзи силоҳи оташфишон, лавозимоти ҷангӣ, моддаҳои тарканда ё воситаҳои таркиш гузашта шудааст, агар он сабаби тасарруф ё нобуд шудани онҳо ё боиси дигар оқибатҳои вазнин гашта бошад.

³⁰ Тафсир ба моддаҳои алоҳидай Қисми маҳсуси Кодеси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон // Зери назари Қаҳоров А.А. Душанбе, 2011. С. 142.

Объекти хелии ин чиноят муносибатҳои чамъиятие мебошанд, ки амнияти чамъиятиро таъмин мекунанд.

Объекти бевоситай чинояти номбурдаро муносибатҳои чамъиятие ташкил мекунанд, ки бехатарии муносибат бо силоҳ, лавозимоти ҷангӣ, моддаҳои тарканда ва воситаҳои таркишро таъмин менамоянд.

Предмети чинояти мазкур силоҳ, лавозимоти ҷангӣ, моддаҳои тарканда ва воситаҳои таркиш маҳсуб меёбанд.

Тарафи объективии ин чиноятро ичрои номатлуби вазифаи хеш аз ҷониби шахсе, ки ба зиммааш ҳифзи силоҳи оташвишон, лавозимоти ҷангӣ, моддаҳои тарканда ё воситаҳои таркиш (қисми 1 моддаи моддаи 198 КЧ ҶТ), силоҳи зарравӣ, химиявӣ, биологӣ (бактериологӣ) ё дигар намуди силоҳи қатли ом ё мавод ё таҷхизоте, ки ҳангоми соҳтани силоҳи қатли ом истифода шуданашон мумкин аст (қисми 1 моддаи моддаи 198 КЧ ҶТ), гузошта шудааст, агар он сабаби тасарруф ё нобуд шудани онҳо ё боиси дигар оқибатҳои вазнин гашта бошад.

Таркиби чинояти мазкур моддӣ буда, барои хотима ёфтани чинояти мазкур, фаро расидани оқибат дар шакли тасарруф ё нобуд шудани онҳо ё боиси дигар оқибатҳои вазнин гардидан ҳатмист.

Оқибати тасарруф шудан дар ин чиноят маънои онро дорад, ҷунин предметҳо бо сабаби ичрои номатлуби вазифаи хеш аз ҷониби шахси масъул, шароит фароҳам оварда шудааст, ки аз ҷониби шахси дигар бо роҳи ғайриқонунӣ, боғараз ва ройгон гирифта ё си-tonida шудаанд.

Нобуд шудани силоҳ, маънои онро дорад, ки силоҳ аз байн рафта, гум шудааст ва дигар онро кор фармудан ғайриимкон гардидааст.

Дар зери мағҳуми оқибатҳои вазнин, ба марг расидан, расонидани зарари миёна ё вазнин ба саломатии шахс ва ғайраҳо фахмида мешавад.

Тарафи субъективии чинояти номбурда гуноҳ дар шакли беэҳтиётиро ташкил медиҳад.

Субъекти ин чиноят маҳсус яъне танҳо шахсе шуда метавонад, ки вазифаи ҳифзи предметҳои дар боло зикршуда ба зиммааш гузошта шудааст.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 1 моддаи 198 КЧ ҶТ муқаррар гардидааст, начандон вазнин эътироф мешавад.

Дар қисми 2 моддаи 198 КЧ ҶТ ҷунин ҳолати вазнинкунандай чинояти мазкур муқаррар гардидааст: ичрои номатлуби ва-

зифа оид ба хифзи силохи зарравӣ, химиявӣ, биологӣ (бактериологӣ) ё дигар намуди силохи қатли ом ё мавод ё таҷхизоте, ки ҳангоми соҳтани силохи қатли ом истифода шуданашон мумкин аст, агар ин боиси дигар оқибатҳои вазнин гашта бошад ё ҳавфи ба миён омадани чунин оқибатҳоро пеш оварда бошад.

Категорияни ҷинояте, ки дар қисми 1 моддаи 198 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст, миёна эътироф мешавад.

Тасарруфи силоҳ, лавозимоти ҷангӣ, моддаҳои тарканда ва воситаҳои таркиш

Тасарруфи силоҳ, лавозимоти ҷангӣ, моддаҳои тарканда ва воситаҳои таркиш дар моддаи 199 КҶ ҶТ муқаррар гардида, аз ҷорӣ қисм иборат аст. Аломатҳои ҷинояти мазкур дар диспозитсияи моддаи 199 КҶ ҶТ муқаррар гардидаанд: тасарруфи силоҳи оташғишон, қисмҳои комплектии (пуркунандай) он, лавозимоти ҷангӣ, моддаҳои тарканда ё воситаҳои таркиш.

Объекти хелии ин ҷиноят муносибатҳои ҷамъиятие мебошанд, ки амнияти ҷамъиятиро таъмин мекунанд.

Объекти бевоситаи ҷинояти номбурдaro муносибатҳои ҷамъиятие ташкил мекунанд, ки бехатарии муносибат бо силоҳ, лавозимоти ҷангӣ, моддаҳои тарканда ва воситаҳои таркиш силоҳи зарравӣ, химиявӣ, биологӣ (бактериологӣ) ва дигар намуди силоҳи қатли ом, ҳамчунин мавод ё таҷхизотҳое, ки ҳангоми соҳтани силоҳи қатли ом истифода шуданашон мумкин аст, таъмин менамоянд.

Ба сифати предмети ҷинояти мазкур силоҳ, лавозимоти ҷангӣ, моддаҳои тарканда ва воситаҳои таркиш силоҳи зарравӣ, химиявӣ, биологӣ (бактериологӣ) ва дигар намуди силоҳи қатли ом, ҳамчунин мавод ё таҷхизотҳое, ки ҳангоми соҳтани силоҳи қатли ом истифода шуданашон мумкин аст, эътироф мешаванд. (Муфассалтар нигаред ба моддаи 195 КҶ ҶТ).

Тарафи объективии ин ҷиноят аз ҳаракатҳои фаъол дар шакли тасарруф намудани предметҳои дар боло зикршуда иборат аст.

Мувофиқи қонун таҳти мағҳуми тасарруфи силоҳи оташғишон, қисмҳои такмилкунандай он, лавозимоти ҷангӣ, моддаҳои тарканда ё воситаҳои таркиш ва силоҳи зарравӣ, химиявӣ, биологӣ (бактериологӣ) ва дигар намуди силоҳи қатли ом, ҳамчунин мавод ё таҷхизотҳое, ки ҳангоми соҳтани силоҳи қатли ом истифода шуданашон мумкин аст, ғайриқонунӣ, боғараз, ройгон гирифтан ва

(ё) ситонидани предмети зикршуда ба фоидаи гунаҳгор ё дигар шахс фаҳмида мешавад.

Дар ҳолатҳои тасарруфи силоҳи оташфишон, лавозимоти ҷангӣ, моддаҳои тарканда ё воситаҳои таркиш, воситаи дигари марговар, маводи тарфгарӣ (пиротехникӣ) ва силоҳи зарравӣ, химиевӣ, биологӣ (бактериологӣ) ва дигар намуди силоҳ қатли ом, ҳамчунин мавод ё таҷхизотҳое, ки ҳангоми соҳтани силоҳи қатли ом истифода шуданашон мумкин аст, ҳам аз корхонаҳо ё ташкилотҳои давлатӣ ё гайридавлатӣ ва ҳам аз шаҳрвандони алоҳида, ки онҳоро қонунӣ ё ғайриқонунӣ ихтиёрдорӣ мекунанд, ҷавобгарии ҷиноятӣ бо моддаи 199-и КҶ фаро мерасад.

Дар ҳолатҳое, ки ҳангоми бо мақсади соҳиб шудани силоҳ, лавозимоти ҷангӣ, моддаҳои тарканда ё воситаҳои таркиш, воситаи дигари марговар қисмҳои таркибӣ ё қисмҳои такмилкунандай онҳо, ки барои ҷамъ кардани силоҳ ё лавозимоти ҷангии барои истифода коршоям кофӣ бошанд, тасарруф шуда бошанд, кирдори содиршуда бояд чун ҷинояти хотимаёфта бо моддаи 199-и КҶ бандубаст карда мешавад. Дар баробари ин таҳти мағҳуми қисмҳои такмилкунандай кофии силоҳ, бояд чунин маҷмӯи онҳо фаҳмида шавад, ки бе коркард ва таҷхизотҳои иловагӣ имконияти тир парронданро дошта бошанд (масалан, мили милтиқ бо механизми зарбазанак – камонақ), қисмҳои таркибии такмилкунандай кофии лавозимоти ҷангӣ бошад, чунин маҷмӯест, ки барои аз рӯйи таъйиноташ истифода бурда шудани онҳо имконият дихад. Тасарруфи қисмҳо ва деталҳои алоҳидаи силоҳи оташфишон ҳангоми мукаррар намудани қасди истифодаи онҳо дар якҷоягӣ бо деталҳои намерасидагии ба таври иловагӣ тайёркарда барои ҷамъ кардани силоҳи барои паррондан коршоям, бояд чун сӯйкасд ба тасарруфи силоҳи оташфишон бо моддаҳои 32 ва 199-и КҶ ва нисбати шахсе, ки силоҳро соҳтааст, инчунин бо моддаи 196-и КҶ чун ғайриқонунӣ соҳтани силоҳ аз рӯйи маҷмӯи ҷиноятҳо бандубаст карда мешавад³¹.

Субъекти ҷинояти дар моддаи 199-и КҶ пешбинишуда шахсе мебошад, ки дар вақти содир намудани ҷиноят ба синни 14-солагӣ

³¹ Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҷрибаи судӣ доир ба баррасии парвандаҳои марбут ба тасарруф ва гардиши ғайриқонуни силоҳ, лавозимоти ҷангӣ, моддаҳои тарканда, воситаҳои таркиш, ҳамчунин маҳбулҳои оташангез ва моддаҳои зуддаргиранда, ки барои ба сифати силоҳ истифода бурдан таъйинанд ё мувоғиқ карда шудаанд, инчунин воситаи дигари марговар ва маводи тарфгарӣ (пиротехникӣ)» аз 23.11.2012 №38 (банди 18) // Маҷмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 211.

расидааст, ҳамчунин шахсест, ки силох, лавозимоти ҹангӣ, моддаҳои тарканда ё воситаҳои таркиш аз рӯйи мақоми хизматиаш ба ў бовар карда супурда шудааст (масалан, тасарруф бо роҳи азониҳудкуни).

Категорияи чинояте, ки дар қисми 1 моддаи 199 КҶ ұТ муқаррар гардидааст, миёна эътироф мешавад.

Дар қисми 2 моддаи 199 КҶ ұТ чунин ҳолати вазнинкундандаи ин чиноят муқаррар гардидааст: тасарруфи силоҳи зарравӣ, химиявӣ, биологӣ (бактериологӣ) ва дигар намуди силоҳи қатли ом, ҳамчунин мавод ё таҷхизоте, ки ҳангоми соҳтани силоҳи қатли ом истифода шуданашон мумкин аст.

Категорияи чинояте, ки дар қисмҳои 2 ва 3 моддаи 199 КҶ ұТ муқаррар гардидаанд, вазнин эътироф мешаванд.

Дар қисми 3 ва 4 моддаи 199 КҶ ұТ чунин ҳолатҳои маҳсусан вазнинкундандаи ин чиноят муқаррар гардидаанд:

- қисми 3: кирдори пешбининамудаи қисмҳои якум ё дуюми ҳамин модда агар:

а) такроран;

б) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ;

в) бо истифодаи зӯроварӣ, ки ба ҳаёт ва ё саломатӣ ҳавғонок нест ё бо таҳди迪 истифодаи чунин зӯроварӣ анҷом дода шуда бошад.

- қисми 4: кирдори пешбининамудаи қисмҳои якум, дуюм ё сеюми ҳамин модда, агар:

а) аз ҷониби гурӯҳи муташаккил,

б) бо истифодаи зӯроварӣ, ки барои ҳаёт ва саломатӣ ҳавғонок аст ё бо таҳди迪 истифодаи чунин зӯроварӣ;

в) аз ҷониби шахс бо истифода аз мақоми хизматӣ;

г) дар ҳолати ретсидиви ҳавғонок ё маҳсусан ҳавғонок содир шуда бошад.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 4 моддаи 199 КҶ ұТ муқаррар гардидаанд, маҳсусан вазнин эътироф мешаванд.

Муомилоти ғайриқонунии маводи тарфгарӣ (пиротехникӣ)

Муомилоти ғайриқонунии маводи тарфгарӣ (пиротехникӣ) ҳамчун чиноят дар моддаи 199¹ КҶ ұТ муқаррар гардида, аз ду қисм ва эзоҳ иборат аст. Аломатҳои муомилоти ғайриқонунии маводи тарфгарӣ (пиротехникӣ) дар диспозитсияи моддаи 199¹ КҶ ұТ муқаррар гардидаанд: ғайриқонунӣ ба ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид намудан, истеҳсол кардан, нигоҳ доштан, фурӯҳтан,

ба сохибияти каси дигар додан ва истифода бурдани маводи тарфгарӣ (пиротехникӣ) ба микдори на чандон калон ё дар давоми сол пас аз таъйини ҷазои маъмурӣ барои содир намудани ҷунун кирдорҳо.

Объекти хелии ин ҷиноят муносибатҳои ҷамъиятие мебошанд, ки амнияти ҷамъиятиро таъмин мекунанд.

Объекти бевоситаи ҷинояти мазкур ин муносибатҳои ҷамъиятии аз тарафи қонуни ҷинояти ҳифзшаванда, дар соҳаи танзими тартиби истифодаи маводи тарфгарӣ (пиротехникӣ), ҳисобида мешавад.

Ба сифати предмети ин ҷиноят маводи тарфгарӣ (пиротехникӣ) баромад мекунад.

Таҳти мағҳуми маводи тарфгарӣ (пиротехникӣ) барои оташфаввораҳо истифодашаванда, капсулаҳо барои туғангчаҳои бозича (дар лентаҳо, варакҳо, роликҳо ё ҳалқаҳои гирди пластикӣ печонидашуда) ва гайраҳо, ҳисобида мешаванд.

Тарафи объективии ин ҷиноят аз ҳаракатҳои фаъол дар шакли гайриқонунӣ ба ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид намудан, истеҳсол кардан, нигоҳ доштан, фурӯхтан, ба сохибияти каси дигар додан ва истифода бурдани маводи тарфгарӣ (пиротехникӣ) иборат аст.

Таҳти мағҳуми ворид намудан дар моддаи мазкур, тавассути сарҳади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ё бо роҳи қочоқ, барқасдана ва гайриқонунӣ ба ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид намудани маводҳои тарфгарӣ (пиротехникӣ) фаҳмида мешавад.

Зимни пешбуруди тафтиши ин қабил парвандаҳо, ба ҳолати ворид намудани маводи тарфгарӣ (пиротехникӣ) ба ҳудуди ҷумҳурий диккат додан зарур аст ва дар сурати муайян намудани ҳолати бо роҳи қочоқ ворид намудани ин мавод, кирдор ба таври иловагӣ, бо қисми даҳлдори моддаи 289 КҶ, бандубаст карда мешавад.

Таҳти мағҳуми истеҳсол кардан дар моддаи мазкур ҳаракати барқасданаи фаъоли гайриқонунии шахси содиркунандай кирдор фаҳмида мешавад, ки барои ба муомилот баровардани маводи тарфгарӣ (пиротехникӣ), бо роҳи дар таҷқизотҳои заводӣ ё ҳудсоз истеҳсол намудани он, равона карда шудааст.

Таҳти мағҳуми гайриқонунӣ нигоҳ доштани маводи тарфгарӣ (пиротехникӣ) бояд дар бино, махфигоҳ, ҳамчунин дар дигар ҷойҳо будани ашёй зикр гардида, ки амнияти онҳоро таъмин мекунанд, ҳисобида шавад.

Дар воситаи нақлиёти шахси гунахгор дарёфт кардани маводи тарфгарӣ (пиротехникӣ), ки бе иҷозати даҳлдор мебошанд, ҳаракатҳои ў бояд ҳамчун гайриқонунӣ нигоҳ доштан ё бо худ гирифта гаштан, вобаста аз ҳолатҳои мушаҳҳаси кор, бандубаст карда мешаванд.

Таҳти мағҳуми фурӯҳтан, дар асоси шартнома ё қарордод, ба ивази маблағҳои пулӣ аз тарафи гунахгор гайриқонунӣ ба ихтиёрдории пурраи шаъҳси дигар додани маводи тарфгарӣ дар назар дошта шудааст.

Таҳти мағҳуми гайриқонунӣ ба соҳибияти каси дигар додани маводи тарфгарӣ (пиротехникӣ) фурӯҳтан, тухфа додан, иваз кардан, ҳамчун пардоҳти қарз ё барои истифодаи муваққатӣ додани онҳо ва гайра дониста мешавад.

Зери мағҳуми истифода бурдан, ҳаракати қасданаи гайриқонуни шахси гунахгор дар назар аст, ки аз фаъол гардонидани маводи тарфгарӣ (пиротехникӣ) тибқи таъйиноташон, иборат мебошад.

Тарафи субъективии ин ҷиноят гуноҳ дар шакли қасди бевоситаро дар бар мегирад. Гунахгор дарк менамояд, ки кирдори гайриқонуриро бо маводи тарфгарӣ (пиротехникӣ) содир карда истодааст ва содир кардани ин ҳаракатҳоро меҳоҳад.

Субъекти ҷинояти мазкур шахси воқеии муқаллафе мебошад, ки дар вакти содир ҷиноят ба синни 16-солагӣ расидааст.

Категорияи ҷинояте, ки адар қисмҳои 1 ва 2 моддаи 199¹ КҶ ҶТ муқаррар гардидаанд, начандон вазнин эътироф мешаванд.

Дар қисми 2 моддаи 199¹ КҶ ҶТ чунин ҳолати вазнинкунандай ин ҷиноят муқаррар гардидааст: ҳамин кирдорҳо, агар ба микдори калон содир шуда бошанд.

БОБИ XXXI ЧИНОЯТХО БА МУҚОБИЛИ САЛОМАТИИ АҲОЛӢ

- § 1. Тавсифи умумии чиноятҳо ба муқобили саломатии аҳолӣ;
- § 2. Чиноятҳое, ки бо гардиши гайриқонунии воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё хаммонанди (аналоги) онҳо, прекурсорҳо, моддаҳои саҳттаъсир ё заҳрнок ва парвариши гайриқонунии зироатҳои дорои моддаҳои нашъадори кишташон манъшуда алоқаманд мебошанд;
- § 3. Дигар чиноятҳое, ки ба муқобили саломатии аҳолӣ равона гардидаанд.

§ 1. Тавсифи умумии чиноятҳо ба муқобили саломатии аҳолӣ

Чиноятҳо ба муқобили саломатии аҳолӣ дар боби 22 КҶ ҶТ муқаррар гардида, моддаҳои 200 то 210^1 – ро дар бар мегирад.

Хусусияти ба ҷамъият ҳавғонкии кирдорҳои чиноятии дар моддаҳои боби 22 КҶ ҶТ муқарраргардида аз он иборатанд, ки онҳо на танҳо ба саломатии фарди мушаҳҳас ҳавғонок мебошанд, балки дар умум ба саломатии аҳолӣ ҳавғоноканд. Фаркияти чиноятҳо ба муқобили саломатии аҳолӣ, аз чиноятҳо ба муқобили ҳаёт ва саломатӣ, ки дар боби 16 КҶ ҶТ оварда шудаанд, дар он аст ки, объекти чиноятҳо ба муқобили ҳаёт ва саломатӣ - ҳаёт ва саломатии шахси мушаҳҳас ё доираи шахсони мушаҳҳас эътироф мешаванд.

Ҳамаи чиноятҳое, дар боби 22 КҶ ҶТ муқаррар гардидаанд, дар умум як объекти намудӣ доранд, ки маҷмӯи муносибатҳои ҷамъиятие, ки бехатарии саломатии аҳолиро таъмин мекунанд ва аз тарафи қонунгузории чиноятӣ хифзшаванд мебошанд.

Дар моддаи 38 Конститутсияи ҶТ муқаррар карда шудааст, ки «Ҳар шаҳс ҳуқуки хифзи саломатӣ дорад». Мутобики муқаррароти моддаи 1 Кодекси тандурустии ҶТ саломатии аҳолӣ дар беҳбудии пурраи ҷисмонӣ, рӯйӣ ва иҷтимоӣ, набудани беморӣ ва нуқсонҳои ҷисмонии аҳолӣ ифода мегардад.

Дар аксарияти чиноятхо ба муқобили саломатии аҳолӣ ба сифати аломати ҳатмии ин чиноятхо, предмети онҳо баромад мекунанд: воситаҳои нашъадор; моддаҳои психотропӣ; ҳаммонанди (аналоги) воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ; перекурсорҳо; моддаҳои саҳттаъсир ё заҳролуд; зироатҳои дорои моддаҳои нашъадори кишташон манъшуда; мол ё маҳсулоте, ки ба талаботи бехатарӣ ҷавоб намедиҳад; дорувории бесифат, қалбакӣ (сохта) ва ба талаботи стандартҳои муқарраршуда ҷавобгӯй набуда, инчунин дорувории муҳлати истифодааш гузашта.

Диспозитсияи аксарияти чиноятхо ба муқобили саломатии аҳолӣ бланкетӣ буда, барои муқаррар кардани онҳо дигар са-надҳои меъёрии ҳуқуқии миллӣ ва байналмилалӣ қабул гардидаанд. Мисол, моддаҳои 200 то 206¹ КҶ ҶТ бе муқаррароти меъёрҳои Қонуни ҶТ «Дар бораи воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо», ки 10 декабря соли 1999 қабул гардидааст, таҳлил намудан гайриимкон аст. Файр аз ин, муҳтавои як қатор кирдорҳое, ки дар диспозитсияи моддаҳои зикргардидаи КҶ ҶТ дар қарори Пленуми Суди Олии ҶТ таҳти № 5 аз 12 декабря соли 2002 «Дар бораи таҷрибаи судӣ оид ба парвандҳои марбут ба чиноятхое, ки ба воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ё прекурсорҳо алоқаманданд»³², ифода гардидаанд.

Тарафи объективии аксарияти чиноятхое, ки дар боби 22 КҶ ҶТ мустаҳкам гардидаанд, дар кирдор шакли ҳаракати фаъол ба-ромад мекунад. Баъзеи ин чиноятхо дар шакли беҳаракатӣ низ со-дир карда мешаванд. Мисол, моддаи 206¹ КҶ ҶТ – вайрон намудани қоидаҳои муомилоти воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ё прекурсорҳо, моддаҳои саҳттаъсир ё заҳролуд мумкин аст дар шакли беҳаракатӣ содир карда шавад.

Бештари чиноятхо ба муқобили саломатии аҳолӣ аз лаҳзаи содир гардиданашон хотимаёфта эътироф гардида, таркибашон расмӣ мебошад. Баъзе ин чиноятхо таркибашон моддӣ буда, аз лаҳзаи фаро расидани ин ё он оқибат хотимаёфта эътироф мешаванд. Мисол, қисми 3 моддаи 203 КҶ ҶТ, қисми 2 моддаи 206¹ КҶ ҶТ, моддаи 207 КҶ ҶТ, банди «б» қисми 2 моддаи 208 КҶ ҶТ, бандҳои «б» ва «в» қисми 2 ва қисми 3 моддаи 209 КҶ ҶТ, мод-даи 210 КҶ ҶТ, банди «в» қисми 3 моддаи 210¹ КҶ ҶТ.

Ҷой ва тарзи содир намудани чиноят дар баъзе таркиби чиноятхо ба муқобили саломатии аҳолӣ ба сифати аломати ҳатмии таркиби ин чиноятхо баромад мекунанд. Мисол: *ҷойи содир наму-*

³² Мачмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 3-12.

даны чиноят – банди «б» қисми 3, банди «б» қисми 4 моддаи 200 КЧ ҶТ, банди «в» қисми 3 моддаи 201 КЧ ҶТ, банди «е» қисми 2 моддаи 203 КЧ ҶТ, моддаи 205 КЧ ҶТ ва моддаи 210¹ КЧ ҶТ; *тарзи содир намудани чиноят* – банди «д» қисми 2, банди «в» қисми 3 моддаи 202 КЧ ҶТ, банди «в» қисми 2, банди «б» қисми 3 моддаи 202² КЧ ҶТ, банди «в» қисми 2 моддаи 203 КЧ ҶТ.

Тарафи субъективии чиноятҳо ба муқобили саломатии ахолиро дар бештари ҳолатҳо гуноҳ дар шакли қасд ташкил медиҳад. Баъзе меъёрҳои ҳуқуқии чиноятти чиноятҳо ба муқобили саломатии ахолӣ ҳолатҳоеро муқаррар менамояд, ки аз беҳҳтиётӣ оқибатҳои гуногун фаро расиданашон мумкинанд: қисми 3 моддаи 203 КЧ ҶТ, моддаҳои 206¹, 207 КЧ ҶТ, банди «б» қисми 2 моддаи 208 КЧ ҶТ, банди «б» қисми 2 ва қисми 3 моддаи 209 КЧ ҶТ, моддаи 210 КЧ ҶТ.

Мақсади чиноят дар баъзе таркиби чиноятҳо ба муқобил саломатии ахолӣ ба сифати аломати ҳатмии тарафи субъективии чиноят баромад мекунад. Аз чумла, кирдорҳое, ки дар моддаҳои 200, 202¹, 202², 206, 209 КЧ ҶТ.

Дар баъзе ҳолатҳо мақсади чиноят маҳаки асосии тафовути чиноятҳои аз рӯйи дигар аломатҳои таркиби чиноят ба ҳам монанд, баромад мекунанд. Масалан, кирдорҳое, ки дар моддаҳои 200 ва 201 КЧ ҶТ муқаррар гардидаанд, аз рӯйи мақсад аз ҳамдигар тафовуд доранд.

Субъекти чиноятҳо ба муқобили саломатии ахолӣ умумӣ эътироф мешавад, яъне шахси воқеи мукаллафе, ки дар вақти содири намудани ин чиноятҳо ба синни шонздаҳсолагӣ расидааст, ба истиснои чинояти дар моддаҳои 200, 201, 202, 204 ва 206 КЧ ҶТ пешбинигардида, ки ҷавобгарии чиноятӣ тибқи муқаррароти қисми 2 моддаи 23 КЧ ҶТ аз синни ҷордаҳсолагӣ фаро мерасад. Тибқи моҳияти диспозитсияи банди «а» қисми 2 моддаи 203 КЧ ҶТ, синни ҷавобгарии чиноятӣ аз ҳаждаҳсолагӣ муқаррар мегардад.

Ҳамчунин, дар як қатор ҳолатҳо субъекти чиноятҳо ба муқобили саломатии ахолӣ маҳсус ба ҳисоб мераванд, яъне гайр аз талаботи субъекти умумии чиноят, дорои аломатҳои иловагӣ мебошанд. Мисол, банди «г» қисми 4 моддаи 200 КЧ ҶТ, банди «г» қисми 3 моддаи 201 КЧ ҶТ, банди «в» қисми 2 моддаи 202 КЧ ҶТ, банди «в» қисми 2 моддаи 202¹ КЧ ҶТ, банди «г» қисми 2 моддаи 202² КЧ ҶТ, банди «в» қисми 4 моддаи 204 КЧ ҶТ, банди «в» қисми 2 моддаи моддаи 205 КЧ ҶТ, моддаҳои 206¹, 207, 208 ва 209 КЧ ҶТ.

Дар назарияи хуқуки чиноятхое, ки дар боби 23 КЧ ҶТ муқаррар гардидаанд, ба таврҳои гуногун тасниф карда шудаанд. Аз ҳама маъмултарини он, ба ду гурӯҳ тасниф намудани чиноятхое ба муқобили саломатии аҳолӣ эътироф карда мешавад:

1. Чиноятхое, ки бо гардиши гайриқонунии воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ, ҳаммонанди (аналоги) онҳо ва прекурсорҳо, зироятхое, ки дорои моддаҳои нашъадори кишташон манъ шуда мебошанд, моддаҳои саҳтасир ё заҳролуд, алоқаманд мебошанд – моддаҳои 200 то 206¹ КЧ ҶТ;

2. Дигар чиноятхое, ки ба муқобили саломатии аҳолӣ равона гардидаанд – моддаҳои 207 то 210¹ КЧ ҶТ.

Вобаста ба ҳусусият ва дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокиашон чиноятхое ба муқобили саломатии аҳолӣ аз ҷунин категорияҳо иборат мебошанд:

1. Начандон вазнин – қисми 1 моддаи 201 КЧ ҶТ, қисми 1 моддаи 204 КЧ ҶТ, моддаи 206¹ КЧ ҶТ, қисми 1 моддаи 207 КЧ ҶТ, қисми 1 моддаи 208 КЧ ҶТ, қисми 1 моддаи 209 КЧ ҶТ, қисми 1 моддаи 210 КЧ ҶТ ва қисми 1 моддаи 210¹ КЧ ҶТ;

2. Миёна – қисми 1 моддаи 200 КЧ ҶТ, қисми 2 моддаи 201 КЧ ҶТ, қисми 1 моддаи 202 КЧ ҶТ, қисми 1 моддаи 202¹ КЧ ҶТ, қисми 1 моддаи 202² КЧ ҶТ, қисми 1 моддаи 203 КЧ ҶТ, қисми 2 моддаи 204 КЧ ҶТ, қисми 1 моддаи 205 КЧ ҶТ, қисми 1 моддаи 206 КЧ ҶТ, қисми 2 моддаи 207 КЧ ҶТ, қисми 2 моддаи 208 КЧ ҶТ, қисми 2 моддаи 209 КЧ ҶТ, қисми 2 моддаи 210 КЧ ҶТ, қисми 2 моддаи 210¹ КЧ ҶТ;

3. Вазнин – қисмҳои 2 ва 3 моддаи 200 КЧ ҶТ, қисмҳои 3 ва 4 моддаи 201 КЧ ҶТ, қисми 2 моддаи 202 КЧ ҶТ, қисмҳои 2 ва 3 моддаи 202¹ КЧ ҶТ, қисмҳои 2 ва 3 моддаи 202² КЧ ҶТ, қисмҳои 2 ва 3 моддаи 203 КЧ ҶТ, қисмҳои 3 ва 4 моддаи 204 КЧ ҶТ, қисми 2 моддаи 205 КЧ ҶТ, қисмҳои 2 ва 3 моддаи 206 КЧ ҶТ, қисми 3 моддаи 209 КЧ ҶТ, қисми 3 моддаи 210¹ КЧ ҶТ;

4. Махсусан вазнин – қисми 4 моддаи 200 КЧ ҶТ ва қисми 3 моддаи 202 КЧ ҶТ.

§ 2. Чиноятын, ки бо гардиши гайриқонунин воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо, прекурсорҳо, моддаҳои саҳттаъсир ё заҳрнок ва парвариши гайриқонунин зироатҳои дорои моддаҳои нашъадори кишташон манъшуда алоқаманд мебошанд

Муомилоти гайриқонунин воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан

Муомилоти гайриқонунин воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан ҳамчун чиноят дар моддаи 200 КЧ ҶТ муқаррар гардида, аз чор қисм ва се қисм эзоҳ иборат мебошад.

Тибқи муқаррароти диспозитсияи қисми 1 моддаи 200 КЧ ҶТ, кирдори ба ҷамъият ҳавфноки мазкур дар ҷунин ҳолат чиноят эътироф карда мешавад: гайриқонунӣ истехсол, тайёр кардан, коркард, соҳиб шудан, нигоҳ доштан, интиқол ё фиристодан бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан, ҳамчунин гайриқонунӣ ба соҳибияти каси дигар додани воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо ба миқдори кам.

Ба ҷамъият ҳавфнокии чинояте, ки дар моддаи 200 КЧ ҶТ муқаррар гардидааст, дар он ифода мегардад, ки дар натиҷаи гайриқонунӣ истехсол, тайёр кардан, коркард, соҳиб шудан, нигоҳ доштан, интиқол ё фиристодани воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ, онҳо дар байни аҳолӣ паҳн мегарданд. Оқибати ин амалҳо ба нашъамандии аҳолӣ оварда мерасонад, ки он як шакли носолимии аҳолӣ эътироф мегардад.

Нашъамандӣ яке аз проблемаҳои глобалии тамоми инсоният ба ҳисоб меравад. Истеъмоли воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ба инкишофи мӯътадили ҷисмониву рӯхии шаҳс зарар расонида, вобастагии ҷисмониву рӯхии шаҳсро ба онҳо ба миён меорад.

Нашъамандӣ беморие, эътироф мегардад, ки аз заҳролудшавии пайиҳами организм дар натиҷаи сунистемоли воситаҳои нашъадор, ки дар Конвенсияҳои байналмилалии даҳлдор ва Рӯйхати миллӣ айнан гурӯҳбанд шудаанд ба вучуд омада, ба вобастагии рӯҳию ҷисмонӣ аз онҳо тавсия мешавад.

Объекти ин чиноят муносибатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшаванде, ки бехатарии саломатии аҳолиро таъмин мекунанд, эътироф мешавад.

Предмети чиноят аломати ҳатмии объекти чиноят ба хисоб рафта, бе он таркиби чинояти мазкур умуман чой дошта наметавонад: воситаҳои нашъадор; моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо.

Дар моддаи 2 Қонуни ҶТ «Дар бораи воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо» таҳти № 874 аз 10 декабри соли 1999 мағҳуми воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ оварда шудаанд, ки тибқи он:

– воситаҳои нашъадор - маводи сунъӣ ё табиӣ, шаклҳои дорувории онҳо, инчунин растаниҳое, ки дар Конвенсияҳои байналмилиалии даҳлдор ва Рӯйхати миллӣ айнан гурӯҳбанд шудаанд;

– моддаҳои психотропӣ - маводи сунъӣ ё табиӣ, шаклҳои дорувории онҳо, ки дар Конвенсияи байналмилиалии даҳлдор ва Рӯйхати миллӣ айнан гурӯҳбанд шудаанд.

Мутобиқи муқаррароти сарҳати 7, моддаи 2 Қонуни ҶТ «Дар бораи воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо», ҳаммонанди (аналоги) маводи нашъаовар – маводе эътироф мешавад, ки дар конвенсияҳои байналмилиалии даҳлдор ҳамчун воситай нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ва перекусорҳо гурӯҳбандӣ нашуда, ба Рӯйхати миллӣ дохил Nagaridaast ва соҳтори химиявию хусусиятҳояш ба соҳтори химиявӣ ва хусусияти маводи нашъаовар, ки таъсири психоактивӣ дорад, монанд мебошад.

Тарафи объективии чинояти мазкурро кирдор дар шакли ҳаракат ташкил медиҳад.

Таркиби ин чиноят расмӣ буда, аз лаҳзаи содир намудани яке аз ҳаракатҳои алтернативии зерин, хотимаёфта эътироф мегардад:

➤ файриқонунӣ истеҳсол кардан бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додани воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо;

➤ файриқонунӣ тайёр кардан бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додани воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо;

➤ коркард кардан бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додани воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо;

➤ соҳиб шудан бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додани воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо;

➤ нигоҳ доштан бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додани воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо;

➤ интиқол додан бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додани воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо;

➤ фиристодан бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додани воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо;

➤ гайриқонунӣ ба соҳибияти каси дигар додани воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо.

Истеҳсол кардани воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо амалиёте эътироф мешавад, ки барои ҳосил кардани пайдарпай (сериявии) воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ равона шудааст.

Тайёр кардани воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо амалиёте эътироф мешавад, ки дар натиҷаи онҳо аз воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо шаклҳои барои истифода тайёри воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ ё шаклҳои дорувории онҳо ҳосил карда мешаванд.

Коркард кардани воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо амалиёте эътироф мешавад, ки дар натиҷаи онҳо воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ аз омехтаҳо тоза мешаванд ё ба дигар моддаҳои ба воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ мансуб набуда, табдил дода мешаванд.

Соҳиб шудани воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо – харидан, ёфта аз они худ кардан, гирифтан ба ивази дигар ашё ва мол, қарз ё ҳадя ва ба ивази қарз додани воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ, инчунин ҷамъ намудани растаниҳои нашъадори худрӯй ё қисмҳои онҳо, ё ин ки ба бокимондаҳои хифизнашавандай кишти растаниҳои нашъадор баъди ҷамъоварии онҳо ва бо дигар роҳҳо соҳиб шудан.

Нигоҳ доштани воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо ҳама гуна амалиёте эътироф карда мешавад, ки бо қасдона ихтиёрдорӣ намудани (бо худ, дар бино, дар пинҳонгоҳ ва дигар ҷойҳо) воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ алоқаманданд.

Интиқол додани воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо аз як ҷо дигар бурдани воси-

таҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ дар ҳудуди қаламрави ҶТ, новобаста аз намуди нақлиёти истифодашуда, ба ҳисоб меравад.

Фиристодани воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо интиқол додани воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо ба воситаи почта ва шуъбаҳои бағоч ва ё бо дигар тарз бе иштироқи интиқол-диханда, эътироф мешавад.

Гайриқонунӣ ба соҳибияти каси дигар додани воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо ҳама гуна тарзҳои гайриқонунӣ паҳн намудани (фурӯш, ҳадя, иваз, ба ивази қарз додан, додани қарз ва бо дигар тарз) воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо, эътироф карда мешавад.

Чавобгарии чиноятӣ бо қисми 1 моддаи 200 КҔ ҔТ он вақт чой дорад, ки агар воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо гайриқонунӣ истехсол, тайёр кардан, коркард, соҳиб шудан, нигоҳ доштан, интиқол ё фиристодан бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан, ҳамчунин гайриқонунӣ ба соҳибияти каси дигар додани онҳо ба микдори кам содир шуда бошанд. Бо қабули Қонуни ҔТ «Дар бораи тағйиру иловаҳо ба Кодекси чиноатии ҔТ» аз 17 майи соли 2004 ба КҔ ҔТ замимаи 1 илова карда шуд, ки ҷадвали № 1-уми он номгӯй ва микдори воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропиро муқаррар менамояд. Тибқи ин ҷадвал, ҷунин микдорҳо муайян карда шудаанд:

1. Микдори кам;
2. Микдори начандон калон;
3. Микдори калон;
4. Микдори маҳсусан калон.

Микдорҳои мазкур ба чиноятхое, ки дар моддаҳои 201, 202 ва 204 КҔ ҔТ низ таъаллук доранд.

Мутобики қисми 4 ба эзоҳи моддаи 200 КҔ ҔТ, микдори кам, начандон калон, калон ва маҳсусан калони ҳаммонанди (аналоги) маводи нашъаовар ва моддаҳои психотропӣ ба микдори кам, начандон калон, калон ва маҳсусан калони воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ, ки маводи ҳаммонанди (аналоги) онҳо мебошанд, мувофиқанд.

Тарафи субъективии чинояти дар моддаи 200 КҔ ҔТ пешбинигардидаро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад, яне ба ҷамъият хавфнокии кирдорашро дарк мекунад ва ҳоҳони содир намудани ин кирдор мебошад.

Аломати ҳатмии тарафи субъективии ин чиноятро мақсади он ташкил медиҳад: бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додани воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо, онҳоро ғайриқонунӣ истехсол мекунад, тайёр мекунад, коркард мекунад, соҳиб мешавад, нигоҳ медорад, интиқол медиҳад ё мефиристонад.

Субъекти муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан шаҳси воқеии мукаллафе эътироф карда мешавад, ки дар вақти содир намудани ин чиноят ба синни чордаҳсолагӣ расида бошад.

Категорияи чинояти муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан, ки дар қисми 1 моддаи 200 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст, миёна эътироф мегардад.

Дар қисми 2 моддаи 200 КҶ ҶТ ҳолати вазнинкунандай ин чиноят муқаррар гардида аст, ки тибқи он ҳаракатҳои пешбининамудаи ҳамин модда, агар ба миқдори начандон калон содир шуда бошад. Миқдори он дар замимаи 1 ба КҶ ҶТ, ки дар он Номгӯй ва миқдори воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои дар муомилоти ғайри конуни буда нишон дода шудаанд, муқаррар гардидааст.

Категорияи чинояти дар қисми 2 моддаи 200 КҶ ҶТ пешбинигардида вазнин эътироф мегардад.

Дар қисмҳои 3 ва 4 моддаи 200 КҶ ҶТ ҳолатҳои маҳсусан вазнинкунандай ин чиноят муқаррар гардидаанд.

Мутобики қисми 3 моддаи 200 КҶ ҶТ ҳаракатҳои пешбининамудаи қисмҳои якум ё дуюми ҳамин модда, агар дар чунин мавриҷҳо содир карда шаванд, ҳамчун ҳолатҳои маҳсусан вазнинкунандай ин чиноят эътироф карда мешаванд:

а) такроран;

б) дар муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонӣ ё дар дигар ҷойхое, ки барои гузаронидани чорабиниҳои таълими, варзиши ё дигар чорабиниҳои ҷамъиятий истифода бурда мешавад;

в) аз ҷониби гурӯҳи шаҳсон бо маслиҳати пешакӣ;

г) ба миқдори калон;

д) дар ҳолати ретсидиви ҳавфнок.

Такроран муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан ҳамчун ҳолати маҳсусан вазнинкунанда дар банди «а» қисми 3 моддаи 200 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст. Такрори дар банди мазкур

хам соф ва ҳам омехта буда метавонад. Агар, чинояти дар қисмҳои 1 ва 2 моддаи 200 КҶ ҶТ ду ва зиёда маротиба содир карда шавад тақрории соф эътироф мешавад. Мутобики эзоҳи 1 ба моддаи 200 КҶ ҶТ, агар чинояти дар моддаҳои 200 КҶ ҶТ содир карда шавад ва байдан яке аз чиноятҳои дар моддаҳои 202, 203, 204 ё 205 ҳамин Кодекс пешбинишударо содир намояд, тақрори омехта эътироф мешавад, зеро дар эзоҳи 1 ба моддаи 200 КҶ ҶТ омадааст: «Дар моддаҳои 200 – 205- и ҳамин Кодекс ҳамон вақт чиноят тақроран содир шуда эътироф карда мешавад, ки агар шахс қаблан як ё якчанд чиноятҳои пешбининамудаи ҳамин моддаҳоро содир карда бошад».

Муомилоти файриқонунии воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан дар муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонӣ ё дар дигар ҷойхое, ки барои гузаронидани чорабинихои таълими, варзиши ё дигар чорабинихои ҷамъияти, ҳамчун ҳолати маҳсусан вазнинкунанда дар банди «б» қисми 3 моддаи 200 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст. Дар муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонӣ асосан ноболигон таҳсил менамоянд ва ҷалби онҳо ба кирдорҳои мазкур нисбатан осонтар мебошад. Чи тавре ки маълум аст, ҷавонон ояндаи миллат ва давлат мебошанд. Дар сурати ба кирдорҳои дар боло зикргардида ҷалб гардидани онҳо солимӣ дар байнӣ онҳо коста мегардад.

Бо дарназардошти ҳолатҳои зикргардида, муомилоти файриқонунии воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан дар муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонӣ ё дар дигар ҷойхое, ки барои гузаронидани чорабинихои таълими, варзиши ё дигар чорабинихои ҷамъияти, ҳамчун ҳолати маҳсусан вазнинкунанда муқаррар гардидааст.

Муомилоти файриқонунии воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ ҳамчун ҳолати маҳсусан вазнинкунанда дар банди «в» қисми 3 моддаи 200 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст ва он вақт эътироф мешавад, ки агар дар он шахсоне иштирок карда бошанд, ки дар хусуси якҷоя содир намудани он пешакӣ маслиҳат кардаанд.

Агар, муомилоти файриқонунии воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан ба миқдори калон содир шуда бошад, пас ҷавобгарии чиноятӣ бо банди «г» қисми 3 моддаи 200 КҶ ҶТ фаро мерасад. Миқдори он дар замимаи 1 ба КҶ ҶТ, ки дар он

Номгӯй ва миқдори воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои дар муомилоти гайри қонуни буда нишон дода шудаанд, муқаррар гардидааст.

Агар, муомилоти гайриқонунии воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан дар ҳолати ретсидиви хавфнок содир шуда бошад, пас ҷавобгарии ҷиноятӣ бо банди «д» қисми 3 моддаи 200 КҶ ҔТ фаро мерасад. Ҳамин тавр, Г. пеш дар содир намудани ҷинояти дар банди «д» қисми 4 моддаи 200 КҶ ҔТ суд шуда, ба ҳуд ҳулосаи зарурӣ набароварда, боз дар бозори назди сарҳади давлатӣ воқеъ дар маҳаллаи Теми шаҳри Ҳоруг бо шаҳрванди Ҷумҳурии Исломии Афғонистон М. ном шаҳс шиносой пайдо намуда, бо маслиҳати пешакӣ бар ивази ду лиғт машрубoti спиртӣ 1 килограмму 50 грамм воситаи нашъадори наъъи ҳашишро гирифта, маводи мазкурро дар бадани ҳуд барои минбаъд ба шаҳри Душанбе интиқол додан пинҳон мекунад. Г. дар дидбонгоҳи мувакқатии ШБДА дар дехаи Рузвайи ноҳияи Дарвоз аз тарафи кормандони ШВКД дар ноҳияи Дарвоз дастгир карда, маводи нашъадор ёфта гирифта шуд. Прокурори ВМҚБ нисбати Г. бо бандҳои «а, в, г, д» қисми 3 моддаи 200 ва қисми 3 моддаи 289 КҶ ҔТ парвандai ҷиноятӣ оғоз намуда, бо анҷоми тафтишоти пешакӣ ба суд ирсол намудааст. Бо ҳукми суди ВМҚБ Г. гунахгор дониста, ба ҷазои маҳруми аз озодӣ ба муҳлати 12 сол бо адои ҷазо дар қалонияи ислоҳии низомаш саҳт маҳкум гардид³³.

Мутобики қисми 2 моддаи 21 КҶ ҔТ ретсидиви ҷиноят дар ҳолатҳои зерин хавфнок дониста мешавад:

а) дар ҳолати содир намудани ҷинояти вазнин, агар ин шахс қаблан на камтар аз ду маротиба барои қасдан содир намудани ҷиноятыҳои дараҷаи миёна бо маҳрум соҳтан аз озодӣ маҳкум шуда бошад;

б) дар ҳолати содир намудани ҷинояти вазнин, агар шахс қаблан барои содир намудани ҷинояти вазнин ё маҳсусан вазнин ба маҳрум соҳтан аз озодӣ маҳкум шуда бошад;

в) дар ҳолати содир намудани ҷинояти маҳсусан вазнин, агар ин шахс қаблан барои содир намудани ҷинояти вазнин ба маҳрум соҳтан аз озодӣ маҳкум шуда бошад.

Категорияи ҷинояти дар қисми 3 моддаи 200 КҶ ҔТ пешбинигардида вазнин эътироф мегардад.

³³ БОЗ ЯК НАШЬАЦАЛОБ ДАСТГИР ШУД // <http://www.prokuratura.tj/news-tj/1057-alasai-ayati-mushovara-dar-prokuraturai-general-338.html>.

Мутобиқи қисми 4 моддаи 200 КЧ ҶТ ҳаракатҳои пешбининамудай қисмҳои якум ё дуюми ҳамин модда, агар дар чунин мавридҳо содир карда шаванд, ҳамчун ҳолатҳои маҳсусан вазнин-кунандаи ин чиноят эътироф карда мешаванд:

- а) дар ҳолати ретсидиви маҳсусан хавфнок;
- б) дар маҳалли адой ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ;
- в) бо истифодаи мақоми хизматӣ;
- г) аз ҷониби гурӯҳи муташаккил ё иттиҳоди чиноятӣ (ташкилоти чиноятӣ);
- д) ба миқдори маҳсусан калон содир шуда бошад.

Агар шахс ҳаракатҳои пешбининамудай қисмҳои якум ё дуюми дар моддаи 200 КЧ ҶТ пешбинигардида дар ҳолати ретсидиви маҳсусан хавфнок содир намуда бошад, пас кирдори ў бо **банди «а» қисми 4 моддаи 200 КЧ ҶТ** бандубаст карда мешавад. Тибқи қисми 3 моддаи 21 КЧ ҶТ ретсидиви чиноят дар ҳолатҳои зерин маҳсусан хавфнок дониста мешавад:

а) дар ҳолати содир намудани чинояти вазнин, агар ин шахс қаблан ду маротиба барои содир намудани чиноятҳои вазнин ба маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум шуда бошад;

б) дар ҳолати содир намудани чинояти маҳсусан вазнин, агар ин шахс қаблан ду маротиба барои содир намудани чиноятҳои вазнин маҳкум карда шудааст, ё ин ки қаблан барои содир намудани чинояти маҳсусан вазнин маҳкум шуда бошад.

Агар шахс ҳаракатҳои пешбининамудай қисмҳои якум ё дуюми дар моддаи 200 КЧ ҶТ пешбинигардида дар маҳалли адой ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ содир карда бошад, пас кирдори ў **бо банди «б» қисми 4 моддаи 200 КЧ ҶТ** бандубаст карда мешавад.

Ҳангоми бандубасти ҳаракатҳои гунахгор бо банди «б» қисми 4 моддаи 200 КЧ ҶТ бояд дар назар дошт, ки мувофики моддаи 58 КЧ ҶТ маҳалли адой ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ колонияҳои ислоҳии суқунат, колонияҳои ислоҳии дорои низоми умумӣ, пурзӯр, саҳт, маҳсус, маҳбас, барои ноболиғон колонияҳои тарбиявии дорои низоми умумӣ, пурзӯр ва изоляторҳои тафтишотӣ нисбати маҳкумшудагоне, ки барои иҷрои корҳои хизматрасонии ҳочагидорӣ мононда шудаанд, ҳисобида мешаванд.

Агар ҳаракатҳои пешбининамудай қисмҳои якум ё дуюми дар моддаи 200 КЧ ҶТ пешбинигардида бо истифодаи мақоми хизматӣ содир гардида бошад, пас кирдори субъекти чиноят бо **банди «в» қисми 4 моддаи 200 КЧ ҶТ** бандубаст карда мешавад. Истифодаи мақоми хизматӣ маънои онро дорад, ки гунахгор ҳангоми

содир намудани чинояти бо воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ алоқамандбуда, бо истифодаи мақоми хизматӣ кирдори гайриқонунӣ содир менамояд. Субъекти чинояти мазкур шахсе ме-бошад, ки дар ташкилотҳои давлатӣ ё гайридавлатӣ (масалан, дар муассисаи табобатии бо шакли моликияти хусусӣ) хизмат менамояд. Ба ин ҳам шахси мансабдор ва ҳам бе мансаб, ки барои коркардан бо воситаҳои моддаҳои мазкур иҷозат доранд ё онҳое, ки барои иҷрои вазифаҳои хизматиашон алоқамандбуда дода шудаанд ё барои посбонӣ бовар карда шудаанд, дохил шуда метавонанд. Инҳо метавонанд кормандони соҳаи тиб (духтурон, ёварони дуҳтур, дорусозон), кормандони корхонаҳое, ки дар онҳо воситаҳои нашъадор истехсол мешаванд, анборҳое, ки ин мавод нигоҳ дошта мешаванд, посбонон, намояндаҳои мақомоти ҳокимиият ва дигарон бошанд.

Агар ҳаракатҳои пешбининамудаи қисмҳои якум ё дуюми дар моддаи 200 КҶ ҶТ пешбинигардида аз ҷониби гурӯҳи муташаккил ё иттиҳоди чиноятӣ (ташкилоти чиноятӣ) содир шуда бошад, пас кирдори субъекти чиноят бо **банди «г» қисми 4 моддаи 200 КҶ ҶТ** бандубаст карда мешавад.

Ҳангоми аз ҷониби гурӯҳи муташаккил бояд ба инобат гирифт, ки мутобики қисми 3 моддаи 39 КҶ ҶТ, сухан дар бораи гурӯҳи устувори ашхосе меравад, ки пешакӣ барои содир кардани як ё якчанд чиноят муттаҳид шудаанд. Дар баробари ин, ҳамаи иштирокчиёни гурӯҳи муташаккил, новобаста аз иҷрои нақши ҳар қадоми онҳо дар муомилоти гайриқонуни воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо ҳамичроқунандагони он эътироф мешаванд.

Агар ҳаракатҳои пешбининамудаи қисмҳои якум ё дуюми дар моддаи 200 КҶ ҶТ пешбинигардида ба миқдори маҳсусан қалон содир шуда бошад, пас кирдори субъекти чиноят бо **банди «д» қисми 4 моддаи 200 КҶ ҶТ** бандубаст карда мешавад. Ҳангоми бандубости кирдори субъекти чиноят бо банди мазкур, бояд аз андозаҳои воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо, ки дар Номгӯй ва миқдори воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои дар муомилоти файри қонуни буда нишон дода шудаанд, истифода намуд. Ҳамин тавр, миёнаҳои моҳи ноябри соли 2016 К., Ҷ. ва Д. дар назди бозори марказии шаҳри Кӯлоб воҳӯрда, барои дарёфт ва интиқоли маводи нашъадор нақшай чинояткоронаи тарҳрезинамудаашонро маслиҳат намуданд. Ҷ. дар рафти маслиҳати кардаашон изҳор намуд, ки воситаҳои нашъадори гайриқонуниро барои онҳо шаҳрванди ЧИА бо

номи Камолиддин валади Тутй тарики қочоқ дастрас менамояд. Шаби 2-юм ба 3-юми декабри соли 2016 тахминан соатҳои 02 ба 03 Камолиддин валади Тутй дар якчоягӣ бо аъзоёни гурҳии чиноятии худ аз хисоби шаҳрвандони ҶИА бо силоҳҳои оташфишон мусаллаҳ гардида, 4 адад борхалтаҳои воситаҳои нашъадори навъҳои «Ҳашиш», «Афюн» ва «Бангданаи хушконда» доштаро бо худ гирифта, бо роҳи қочоқ ғайриқонунӣ аз сарҳади давлатии ҶТ гузарониданд. Тибқи маслиҳати пешакӣ воситаҳои нашъадори қабул намудаашонро чинояткорон ба самти ноҳияи Ҳамадонӣ интиқол доданд. Дар натиҷаи гузаронидани чорабинихои оперативӣ ҷустуҷӯи аз тарафи кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 05-уми декабряи соли 2016, ҳангоми азназаргузоронии боми бинои манзили истиқоматии шаҳрванд Т., воқеъ дар ноҳияи Ҳамадонӣ, аз дохили зарфи оҳанин, чор адад борхалтаҳои дар дохилашон бастаҳои дорои маводи бӯйи маҳсус доштаи сиёҳчатоби ба воситаи нашъадор монанд, ёфта гирифта шуданд, ки аз он 63 кг 492 грамм воситаи нашъадори “Ҳашиш”, 2 кг 640 грамм “афюн” ва 1 кг 520 грамм “Бангданаи хушконидашуда” будааст. Нисбати Қ. ва дигарон бо банди “д” қисми 4 моддаи 200, қисми 2 моддаи 289 ва қисми 2 моддаи 335 КҔ ҶТ парвандай чинояти оғоз гардида, бо сабаби аз ҷойи ҳодиса ғайрӣ заданаш нисбати ўкофтуков эълон карда шуд. 04 феврали соли 2020 охирон дастгир карда шуда, тафтиши парвандай чинояти нисбаташ ба итмом расонида шуда, барои баррасӣ намудан ба суд ирсол карда шуд. Бо ҳукми суди ҳарбии гарнизони Душанбе аз 16 марта соли 2020 судшаванд Қ. бо банди “д” қисми 4 моддаи 200, қисми 2 моддаи 289 ва қисми 2 моддаи 335 КҔ ҶТ гунахгор дониста, ҷазои ниҳои дар маҷмӯъ маҳрум соҳтан аз озодӣ ба муҳлати 13 сол бо адо намудани ҷазо дар колонияи ислоҳии ниҳомаш саҳт, таъйин карда шуд³⁴.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 4 моддаи 200 КҔ ҶТ муқаррар гардидааст, маҳсусан вазнин эътироф мешавад.

Муносибати ғайриқонунӣ бо воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо

Муносибати ғайриқонунӣ бо воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо ҳамчун чиноят дар моддаи 201 КҔ ҶТ муқаррар гардида, моддаи мазкур аз 4 қисми иборат мебошад.

³⁴ Узви гурӯҳи нашъачалобон маҳкум карда шуд // <http://www.prokuratura.tj/news-tj/1134-ba-khudkushi-rasonidan-15.html>.

Аломатҳои муносабати файриқонунӣ бо воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо ҳамчун чиноят дар қисми 1 моддаи 201 КҶ ҶТ оварда шудаанд: «Файриқонунӣ истеҳсол, тайёр намудан, коркард, соҳиб шудан, нигоҳ доштан, интиқол ё фиристодани воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо, бе мақсади ба соҳибияти каси дигар додан ба миқдори кам»

Объекти ин чиноят муносабатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории чинояти ҳифзшавандае, ки саломатии ахолиро таъмин мена-моянд, эътироф мешавад.

Предмети чиноят аломати ҳатмии объекти чиноят ба ҳисоб рафта, бе он таркиби чинояти мазкур умуман ҷой дошта наметавонад: воситаҳои нашъадор; моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо.

Тарафи объективии чинояти дар моддаи 201 КҶ ҶТ пешбинигардида бо файриқонунӣ истеҳсол, тайёр намудан, коркард, соҳиб шудан, нигоҳ доштан, интиқол ё фиристодани воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо, бе мақсади ба соҳибияти каси дигар додан, тавсиф карда мешавад.

Тарафи субъективии чинояти мазкурро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад.

Мақсад ҳамчун аломати иловагии тарафи субъективии чиноят, чинояти мазкурро аз чинояте, ки дар моддаи 200 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст, фарқ мекунонад. Дар моддаи 200 КҶ ҶТ бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додани воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо муқаррар гардида, дар моддаи 200 ин кирдор бе мақсади ба соҳибияти каси дигар содир карда мешавад.

Субъекти чинояти дар моддаи 201 КҶ пешбинигардида шахси вөксени мукаллафе эътироф мегардад, ки ҳангоми содир намудани ин чиноят ба синни ҷордаҳсолагӣ расидааст.

Категорияи чинояти мазкур, ки дар қисми 1 моддаи 201 муқаррар гардидааст, начандон вазнин эътироф мешавад.

Дар қисмҳои 2, 3 ва 4 моддаи 201 КҶ ҶТ ҳолатҳои вазнинкунанда ва маҳсусан вазнинкунандай муносабати файриқонунӣ бо воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо муқаррар гардидаанд ва бо ҳамин ҳолатҳои моддаи 200 КҶ ҶТ ҳамшабеҳ мебошанд.

Мутобики қисми 2 моддаи 201 КҶ ҶТ ҳаракатҳои пешбининамудаи қисми якуми ҳамин модда он вакт ҳамчун ҳолати вазнин-

кунанда баромад карда метавонад, ки агар он ба миқдори начандон калон содир шуда бошад.

Категорияи чинояти дар қисми 2 моддаи 201 КҔ ҏТ муқарраргардида миёна эътироф мегардад.

Дар қисми 3 моддаи 201 КҔ ҏТ ҳолатҳои вазнинкунандаи муносибати ғайриқонунӣ бо воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо муқаррар гардидааст: ҳаракатҳои пешбининамудаи қисмҳои якум ё дуюми ҳамин модда эътироф мешаванд, агар:

- а) такроран содир шуда бошад;
- б) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ содир шуда бошад;
- в) дар маҳалли адои ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ содир шуда бошад;

- г) бо истифодаи мақоми хизматӣ содир шуда бошад;
- д) дар ҳолати ретсидиви хавфнок содир шуда бошад;
- е) ба миқдори калон содир шуда бошад.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 3 моддаи 201 КҔ ҏТ муқаррар гардидаанд, вазнин эътироф мешад.

Дар қисми 4 моддаи 201 КҔ ҏТ ҳолатҳои маҳсусан вазнинкунандаи муносибати ғайриқонунӣ бо воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо муқаррар гардидааст: ҳаракатҳои пешбининамудаи қисмҳои якум ё дуюм ё сеюми ҳамин модда эътироф мешаванд, агар:

- а) дар ҳолати ретсидиви маҳсусан хавфнок содир шуда бошад;
- б) ба миқдори маҳсусан калон содир шуда бошад,

Категорияи чинояте, ки дар қисми 4 моддаи 201 КҔ ҏТ муқаррар гардидаанд, вазнин эътироф мешад.

Тасарруфи воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо

Тасарруфи воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо ҳамчун чиноят дар моддаи 202 КҔ ҏТ муқаррар гардида, моддаи мазкур аз 3 қисм иборат мебошад.

Объекти ин чиноят муносибатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшавандae, ки саломатии аҳолиро таъмин мена-моянд, эътироф мешавад. Объекти иловагӣ метавонанд ҳаёт ва саломатии шахси мушаххас, моликият, бошанд.

Предмети чиноят аломати ҳатмии объекти чиноят ба ҳисоб рафта, бе он таркиби чинояти мазкур умуман чой дошта наметавонад: воситаҳои нашъадор; моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо.

3. Тарафи объективии чиноят дар тасарруфи воситаҳои нашъадор; моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо дар ҳама шаклҳояш ифода мегардад. Яъне, кирдори ба ҷамъият ҳавноки мазкур танҳо дар шакли ҳаракат содир карда мешавад.

Тасарруф – ин гайриқонунӣ, бесподош аз ташкилотҳо, муасисаҳо ва корхонаҳои давлатӣ, ҷамъияти ҳама гуна шакли мокият ё аз шаҳрвандон гирифтани воситаҳои нашъадор; моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо мебошад. Ин ҳолат ҷамъоварии гайриқонуни зироатҳои нашъадор ё ин ки қисмҳои онҳо (гузаҳо ва пояҳои кукнор, пояҳои бангдона ва гайра) аз ҳудудҳои хифзшаванде, ки бо мақсадҳои ҳочагидорӣ парвариш карда мешаванд, низ мебошад. Агар ҷамъоварии растаниҳои нашъадор ё ин ки қисмҳои онҳо дар ҳудудҳои хифзшаванд, ки дар он ҷо ин растаниҳо бо мақсадҳои ҳочагидорӣ кошта нашудаанд, ба амал бароварда шуда бошад, ҷунин ҳаракатҳо бояд бо моддаи 200 КҶ ҶТ ҳамчун гайриқонунӣ ба даст овардани воситаҳои нашъадор бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан ё бо моддаи 201 КҶ ҶТ ҳамчун гайриқонунӣ ба даст овардани воситаҳои нашъадор бе мақсади ба соҳибияти каси дигар додан, бандубаст карда шаванд.

Тасарруфи воситаҳои нашъадор; моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо бо роҳи дуздӣ, қаллобӣ, горатгарӣ бе истифодаи зӯроварӣ содир шуданашон мумкин аст. Ҷиноят аз лаҳзai гирифтани воситаҳои нашъадор; моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо ва аз ҷониби гунаҳгор пайдо кардани имконияти амалан аз рӯйи салоҳидидаш истифода намудани ин воситаҳо ё моддаҳо, хотимаёфта ҳисобида мешавад.

Тарафи субъективии тасарруфи воситаҳои нашъадор; моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳоро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад.

Мақсад ҳамчун аломати тарафи субъекти чиноят, дар таркиби чинояти мазкур ба сифати аломати факултативӣ баромад мекунад, яъне ин амал ҷой бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан ва ё ҷой бе ин мақсад содир шавад, таркиби чиноят ҷой дорад.

Субъекти тасарруфи воситаҳои нашъадор; моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо, шахси воқеии мукаллафе эътироф мегардад, ки ҳангоми содир намудани ин чиноят ба синни ҷордаҳсолагӣ расидаст.

Тасарруфи воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди онҳо баъдан нигоҳ доштан, коркард, интиқол ё фиристодан, ба соҳибияти каси дигар додани онҳо, аз рӯйи маҷмӯи чиноятҳои дар моддаҳои 200-202 КҶ ҶТ бандубаст карда мешавад.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 1 моддаи 202 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст, миёна эътироф мешавад.

Дар қисми 2 моддаи 202 КҶ ҶТ чунин ҳолатҳои вазнинкунандай ин чиноят муқаррар ардидааст:

- а) такроран;
- б) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ;
- в) бо истифода аз мақоми хизматӣ;
- г) ба микдори калон содир шуда бошад;
- д) бо зӯроварӣ, ки барои ҳаёт ва саломатӣ хавфнок нест ё бо таҳди истифодаи он анҷом дода шуда бошад.

Объекти бевоситаи иловагии ин чиноята, ки дар банди «д» қисми 2 ва банди «в» қисми 3 моддаи 202 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст, дахлнапазирии ҳаёт ва саломатии шахси дигар баромад мекунад.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 2 моддаи 202 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст, вазнин эътироф мешавад.

Дар қисми 3 моддаи 202 КҶ ҶТ чунин ҳолатҳои маҳсусан вазнинкунанда муқаррар гардидааст, ки агар он:

- а) аз ҷониби гурӯҳи муташаккил содир шуда бошад;
- б) ба микдори маҳсусан калон содир шуда бошад;
- в) бо истифодаи зӯроварӣ, ки барои ҳаёт ва саломатӣ хавфнок аст ё бо таҳди истифодаи чунин зӯроварӣ содир шуда бошад;
- г) дар ҳолати ретсидиви хавфнок ё маҳсусан хавфнок содир шуда бошад.

Таҳти мағҳуми зӯроварӣ, ки барои ҳаёт ва саломатӣ хавфнок аст бояд чунин зӯроварие фаҳмида шавад, ки бо он ба саломатии ҷабрдида зарари вазнин, миёна ё сабук расонида мешавад. Ба ин, ҳамчунин зӯроварие, ки дар лаҳзаи татбиқ намудани он барои ҳаёт ва саломатии ҷабрдида хавфнокии воқеӣ дошт, гарчанде заар ба саломатӣ нарасонида шуда бошад ҳам, мансуб мебошад. Зӯроварӣ, ки барои ҳаёт ва саломатӣ хавфнок аст, ё ин ки таҳди расонидани чунин зӯроварӣ боиси чунин намуди тасарруф ба монанди роҳзаниӣ, мегардад. Бо назардошти ин, чинояти мазкур аз лаҳзаи ҳуҷум бо мақсади тасарруфи воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ, хотимаёфта ҳисобида мешавад.

Пленуми Суди Олии ҶТ тавзезоҳт додаст, ки тасарруфи воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ, ки аз ҷониби гурӯҳи (да-

стай) мусаллахи устувор содир шудааст, бояд аз рӯйи маҷмӯи чиноята бо моддаҳои 202 ва 186 КҶ ҶТ бандубаст карда шавад. Дар ин маврид Пленум эҳтимол банди «а» қисми З моддаи 202 КҶ ҶТ, ки ҷавобгариро барои тасарруфи воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропиро аз ҷониби гурӯҳи муташаккил пешбинӣ намудааст, дар назар дорад³⁵.

Категорияи чинояте, ки дар қисми З моддаи 202 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст, маҳсусан вазнин эътироф мешавад.

Ғайриқонунӣ истеҳсол, тайёр кардан, коркард, соҳиб шудан, нигоҳ доштан, ба соҳибияти каси дигар додан, интиқол ё фиристонидани прекурсорҳо

Ғайриқонунӣ истеҳсол, тайёр кардан, коркард, соҳиб шудан, нигоҳ доштан, ба соҳибияти каси дигар додан, интиқол ё фиристонидани прекурсорҳо ҳамчун чиноят дар моддаи 202¹ КҶ ҶТ муқаррар гардида, моддаи мазкур аз З қисм иборат мебошад. Моддаи 202¹ ба КҶ ҶТ 17-уми майи соли 2004 ворид карда шудааст.

Аломатҳои ин чиноят дар диспозитсияи моддаи 202¹ КҶ ҶТ муайян гардидаанд: «Ғайриқонунӣ истеҳсол, тайёр кардан, коркард, соҳиб шудан, нигоҳ доштан, ба соҳибияти каси дигар додан, интиқол ё фиристодани прекурсорҳо бо мақсади истифода бурдани онҳо барои истеҳсол ё тайёр кардани воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ба миқдори калон».

Объекти чинояти дар моддаи 202¹ КҶ ҶТ пешбинигардида, саломатии аҳолӣ ҳамчун муносабати ҷамъиятии бо қонунгузории чинояти хифзшавандӣ, эътироф мегардад.

Тарафи объективии ин чиноят дар ҳаракатҳои зерини ғайриқонунӣ бо мақсади истифода бурдани прекурсорҳо барои истеҳсол ё тайёр кардани воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ, ифода мегардад:

- истеҳсол;
- тайёр кардан;
- коркард;
- соҳиб шудан;
- нигоҳ доштан;
- ба соҳибияти каси дигар додан;
- интиқол ё фиристодан.

³⁵ Маҷмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 9.

Тарафи субъективии чиноятахой дар моддаи 202¹ КЧ ҖТ муа-йянгардидаро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад.

Мақсади ин чиноят аломати ҳатмии тарафи субъективий эътироф мешавад: бо мақсади истифода бурдани прекурсорҳо ба-рои истеҳсол ё тайёр кардани воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 1 моддаи 202¹ КЧ ҖТ муқаррар гардидааст, миёна эътироф мешавад.

Дар қисми 2 моддаи 202¹ КЧ ҖТ чунин ҳолатҳои вазнинку-нандаи ғайриқонунӣ истеҳсол, тайёр кардан, коркард, соҳиб шу-дан, нигоҳ доштан, ба соҳибияти каси дигар додан, интиқол ё фи-ристонидани прекурсорҳо муқаррар гардидаанд:

- а) такроран;
- б) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ;
- в) бо истифода аз мақоми хизматӣ.

Дар қисми 3 моддаи 202¹ КЧ ҖТ чунин ҳолатҳои маҳсусан вазнинкунандаи ғайриқонунӣ истеҳсол, тайёр кардан, коркард, соҳиб шудан, нигоҳ доштан, ба соҳибияти каси дигар додан, интиқол ё фиристонидани прекурсорҳо муқаррар гардидаанд:

- а) аз ҷониби гурӯҳи муташаккил;
- б) дар ҳолати ретсидиви хавфнок ё маҳсусан хавфнок;
- в) ба миқдори маҳсусан калон.

Категорияи чинояте, ки дар қисмҳои 2 ва 3 моддаи 202¹ КЧ ҖТ муқаррар гардидааст, вазнин эътироф мешавад.

Тасарруфи прекурсорҳо

Тасарруфи прекурсорҳо ҳамчун чиноят дар моддаи 202² КЧ ҖТ муқарра гардида, аз аз 3 қисм иборат мебошад. Моддаи 202² ба КЧ ҖТ 17-уми майи соли 2004 ворид гардидааст.

Объекти ин чиноят саломатии аҳолӣ ҳамчун муносибати ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшавандӣ эътироф мешавад.

Предмети чиноят аломати ҳатмии ин чиноят буда, ба сифати он прекурсорҳо баромад мекунанд.

Тарафи объективии чинояти мазкур бо ҳама гуна шаклҳои тасарруф тавсиф мегардад.

Тасарруфи прекурсорҳо – ин ғайриқонунӣ, белодош аз таш-килотҳо, муассисаҳо ва корхонаҳои давлатӣ, ҷамъиятии ҳама гуна шакли мокият ё аз шаҳрвандон гирифтани прекурсорҳо мебошад.

Тарафи субъективии ин чиноятро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад.

Ба сифати аломати ҳатмии тарафи субъективии чинояти мазкур, мақсади ин чиноят ин чиноят баромад мекунад. Қонунгузории чинояты ҷавобгарии чиноятиро барои тасарруфи прекурсорҳо ба шарте пешбинӣ намудааст, ки агар гунаҳгор прекурсорҳоро бо мақсади истеҳсол ё тайёр кардани воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ тасарруф намуда бошад.

Субъекти тасарруфи прекурсорҳо шазси воқеии мукаллафе шуда метавонанд, ки ҳангоми содир намудани чиноят ба синни шонздаҳ расидааст.

Категорияи чинояти дар қисми 1 моддаи 202² КҶ ҶТ муқараргардида миёна эътироф мегардад.

Дар қисми 2 моддаи 202² КҶ ҶТ чунин ҳолатҳои вазнинкунандай тасарруфи прекурсорҳо муқаррар гардидаанд, ки агар он:

а) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ содир шуда бошад;

б) такроран содир шуда бошад;

в) бо истифодаи зӯроварие, ки барои ҳаёт ё саломатӣ хавфнок нест ё бо таҳди истифодаи он содир шуда бошад;

г) бо истифодаи мақоми хизматӣ содир шуда бошад;

д) ба миқдори калон содир шуда бошад.

Категорияи чинояти дар қисми 2 моддаи 202² КҶ ҶТ муқараргардида вазнин эътироф мегардад.

Дар қисми 3 моддаи 202² КҶ ҶТ чунин ҳолатҳои маҳсусан вазнинкунандай тасарруфи прекурсорҳо муқаррар гардидаанд, ки агар ҳаракатҳои пешбининамудаи қисмҳои якум ё дуюми моддаи зикргардида:

а) аз ҷониби гурӯҳи муташаккил содир шуда бошад;

б) бо истифодаи зӯроварие, ки барои ҳаёт ё саломатӣ хавфнок аст ё бо таҳди истифодаи чунин зӯроварӣ содир шуда бошад;

в) ба миқдори маҳсусан калон содир шуда бошад.

Категорияи чинояти дар қисми 3 моддаи 202² КҶ ҶТ муқараргардида вазнин эътироф мегардад.

Моил кардан ба истеъмоли воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо

Моил кардан ба истеъмоли воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо ҳамчун чиноят дар моддаи 203 КҶ ҶТ муқаррар гардида, аз аз 3 қисм иборат мебошад.

Чинояти мазкур яке аз чиноятхой пахнгардида ба муқобили саломатии ахолӣ ба ҳисоб меравад, зоро ба бемории нашъамандӣ мубтало гардидани шахс дар бештари мавридҳо аз моил кардани шахси дигар ба истеъмоли воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо, вобаста аст. Истеъмоли воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди онҳо ҷавобгарии чиноятиро ба бор намеорад, аммо ба ин кирдор моил кардан шахси дигар, ҷавобгариро бо моддаи 203 КҶ ҶТ ба миён меорад.

Объекти чинояти мазкурро саломатии ахолӣ ҳамчун муносабати ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшаванда ташкил медиҳад.

Ба сифати объекти иловагӣ мумкин аст ҳаёт ва саломатии шахс баромад намояд (банди «г» қисми 2 моддаи 203 КҶ ҶТ).

Тарафи объективии ии чиноятиро кирдор дар дилҳоҳ ҳаракате ташкил медиҳад, ки баҳри моил намудани шахси дигар ба истеъмоли воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо равона шудаанд.

Таркиби чиноят расмӣ буда, аз лаҳзаи моил кардани шахси дигар ба истеъмоли воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо, хотимаёфта эътироф мешавад. Барои хотимаёфта эътироф гардидани чиноят, фаро расидани ягон оқибат муҳим нест.

Моил кардан ба истеъмоли воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо метавонад дар ҳама гуна ҳаракатҳои қасдона, аз ҷумла ҳусусияти яқдафъаин, ки ба иродай ҷабрдида таъсир мерасонад ва ба бедор кардани ҳоҳиши шахси дигар ба истеъмоли воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди онҳо нигаронида шудааст (боварӣ, пешниҳод, додани маслиҳат, таҳдид, лату қӯб ва ғайра), инчунин бо роҳи фиреб, зӯроварии рӯҳӣ ё ҷисмонӣ, маҳдуд кардани озодӣ ва дигар кирдорҳое, ки бо мақсади маҷбур кардан ба истеъмоли воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо нисбати ҷабрдида содир шудаанд, эътироф мешавад. Ҳамин тариқ, барои анҷомёфта эътироф намудани чинояти мазкур, талаб карда намешавад, ки шахси моилшаванда воқеан аз маводи нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо истифода кардааст ё не.

Агар шахси ба истеъмоли воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо моилкунанда айни замон онҳоро ба соҳибияти каси дигар дихад ё барои тасарруф, ё ин ки

сохиб шудан, нигоҳ доштан, истеҳсол, тайёр кардан, коркард, интиқол ё фиристодан, күмак намояд, кирдори ў бояд бо моддаи 203 КЧ ҖТ ва қисмҳои дахлдори моддаҳои 200, 201 ё 202 КЧ ҖТ бандубаст карда мешавад.

Тарафи субъективии чинояти мазкурро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад. Субъекти чиноят дарк менамояд, ки шахси дигарро ба истеъмоли воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди онҳо моил карда истодааст ва хоҳони он мебошад, ки ин ҳаракатҳоро содир намояд. Дар аксар мавридиҳо, мақсади гунахгор дар зиёд кардани доираи эҳтиёҷмандони воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди онҳо ва бо ҳамин роҳҳо паҳн кардани ин ашёҳо равона карда шудааст.

Субъекти чинояти мазкур шахси воқеии муқаллафе эърироф мешавад, ки ҳангоми моил кардани шахси дигар ба истеъмоли воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо, ба синни шонздаҳ расида бошад. Ҳангоми ашҳоси баръало ноболигро моил намудан (банди «а» қисми 2 моддаи 203 КЧ ҖТ) субъект бояд болиг, яъне ба синни ҳаждаҳ расида бошад.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 1 моддаи 203 КЧ ҖТ муқаррар гардидааст, миёна эътироф мешавад.

Дар қисми 2 моддаи 203 КЧ ҖТ чунин намудҳои моил карданни шахси дигар ба истеъмоли воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо муқаррар гардидаанд, ки агар:

- а) нисбати шахсони баръало ноболиг содир шауда бошад;
- б) нисбати ду ё зиёда шахсон содир шуда бошад;
- в) бо роҳи фиреб содир шуда бошад;
- г) бо истифодаи зӯроварӣ ё таҳдиди истифодаи он содир шуда бошад;
- д) такроран содир шуда бошад;
- е) дар маҳалли адои ҷазои маҳрум соҳтан аз озодӣ содир шуда бошад;
- ж) аз ҷониби гурӯҳи муташаккил содир шуда бошад.

Фиреби шахси дигар баҳри истеъмол намудан воситаи нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди онҳо (банди «в» қисми 2 моддаи 203 КЧ ҖТ), дар гумроҳ кардани ҷабрдида ифода мегардад (қасдан вайрон нишон додани ҳолати воқеии ашё, барқасдана гумроҳ кардани ў дар хусуси воқеаҳои муайян, ҳолатҳо, ҳодисаҳо бо маълумоти дурӯғ ё қасдан нагуфтани ҳақиқат, бо роҳи қалбакӣ истеъмоли воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди онҳо талқин кардан ва ғайра).

Категорияи чиноятахое, ки дар қисмҳои 2 ва 3 моддаи 203 КҶ ҶТ муқаррар гардидаанд, вазнин эътироф мегарданд.

Дар қисми 3 моддаи 203 КҶ ҶТ ҳолати маҳсусан вазнинкундандаи моил кардани шахси дигар ба истеъмоли воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо муқаррар гардидааст: ҳаракати пешбининамудаи қисмҳои якум ё дуюми ҳамин модда, агар аз беэҳтиёти боиси марги ҷабрдида ё расонидани дигар оқибатҳои вазнин гашта бошад.

Тибқи муқаррароти Қарор Пленуми Суди Олии ҶТ аз 12 -уми декабри соли 2002, таҳти № 5, таҳти мағҳуми дигар оқибатҳои вазнин, ки дар қисми 3 моддаи 203 КҶ ҶТ нишон дода шудаанд, аз тарафи ҷабрдида ҳудкушӣ ё сӯиқасд ба ҳудкушӣ намудан, дар ў авҷ гирифтани мӯҳтоҷии нашъамандӣ, гирифтор шудан ба қасалии вазнини бо истеъмоли воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ алоқамандбуда, сироят кардан ба инфексияи ВНМО ва гайраҳо фаҳмида мешавад³⁶.

Тарафи субъективии чинояти дар ин қисм муқаррар гардида бо ду шакли гуноҳ содир карда мешавад: нисбат ба кирдор – қасд, нисбат ба оқибат – беэҳтиёти.

Парвариши ғайриқонунни зироатҳои дорои моддаҳои нашъадори кишташон манъшуда

Парвариши ғайриқонунни зироатҳои дорои моддаҳои нашъадори кишташон манъшуда ҳамчун чиноят дар моддаи 204 КҶ ҶТ муқаррар гардида, ин модда аз 4 қисм иборат мебошад.

Аломатҳои чиноятии парвариши ғайриқонунни зироатҳои дорои моддаҳои нашъадори кишташон манъшуда дар диспозитсияи моддаи 204 КҶ ҶТ муайян гардидаанд: парвариш, яъне кишт ё нигоҳубини ғайриқонунни зироатҳое, ки дорои моддаҳои нашъадори кишташон манъшуда мебошанд, ба микдори кам содир шуда бошад

Объекти чинояти мазкурро саломатии ахолӣ ҳамчун муносабати ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшаванда ташкил медиҳад.

Аз мағҳуми диспозитсияи қисми 1 моддаи 204 КҶ ҶТ бар меояд, ки ба ашёи ин чиноят зироатҳои дорои моддаҳои нашъадори кишташон манъшудае, ки барои тайёр кардани воситаҳои нашъадор ҳамчун маҳсулот ба ҳисоб мераванд, мансуб мебошанд.

³⁶ Мачмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 9-10.

Навъҳои мушахаси воситаҳои нашъадор дар «Номгӯ ва миқдори воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои дар муомилоти файриқонунӣ буда», ки ба Кодекси чиноятӣ замима карда шудааст нишон дода шудаанд.

Тарафи объективии ин чиноятро кирдор дар шакли ҳаркатҳои ташкил медиҳад, ки дар қисми 1 моддаи 204 КҔ ҔТ номбар шудаанд: парвариш, яъне:

- кишт кардани зироатҳое, ки дорои моддаҳои нашъадори кишташон манъшуда мебошанд;

- нигоҳубин кардани зироатҳое, ки дорои моддаҳои нашъадори кишташон манъшуда мебошанд.

Таҳти мафҳуми парвариши гайриқонуни зироатҳои дорои моддаҳои нашъаовари кишташон манъшуда, бояд бе иҷозати лозимӣ, дар ҳамагуна қитъаҳои замин, аз он ҷумла дар заминҳои холӣ рӯёнидани зироатҳои қайдшуда, коркард, нармқунии хок, ҳамчунин кишт ва парвариши ин зироатҳо, фаҳмида шаванд. Ба гайр аз ин, таҳти мафҳуми парвариш намудан, бояд такмилдиҳии технологияи рӯёнидани зироатҳои қайдшуда, баровардани навъҳои нав, баланд бардоштани ҳосилинокии онҳо, мустаҳкам намудани устуворӣ ба шароити обу ҳавои номувоғиқ, фаҳмида шавад.

Таҳти мафҳуми гайриқонунӣ кишт намудани зироатҳои дорои моддаҳои нашъаовари кишташон манъшуда, бо мақсади парвариш намудани чунин зироатҳо, ба хок пошиданӣ (кишт намудани) тухмӣ ё шинондани кӯҷатҳо фаҳмида мешавад.

Таҳти мафҳуми гайриқонунӣ парвариш намудани зироатҳои дорои маводи нашъаовар бояд нигоҳубини (об додан, хишова кардан, нурӣ пошидан ва гайраҳо) кишт ва майсаҳо бо мақсади ин зироатҳоро то марҳилаи пухта расиданашон, яъне то вақте ки онҳо барои тайёр кардани воситаҳои нашъадор коршоям мегарданд, фаҳмида мешавад.

Таркиби чиноят расмӣ буда, аз лаҳзай парвариш, яъне кишт ё нигоҳубини гайриқонуни зироатҳое, ки дорои моддаҳои нашъадори кишташон манъшуда, хотимаёфтга эътироф мешавад.

Барои чинояти мазкурро эътироф намудан шарт нест, ки гунаҳгор онро кишт намуда бошад. Агар тухмии зироатҳои дорои маводи нашъаовар дар ҷое паҳн шуда худрӯй бошад, пас кирдори шаҳс на барои кишт, балки барои минбâъда парвариши он бо моддаи мазкур бандубаст карда мешавад.

Парвариши гайриқонуни зироатҳои дорои моддаҳои нашъадори кишташон манъшуда он вақт ҳамчун чиноят бо қисми

1 моддаи 204 КЧ ҶТ эътироф мешавад, ки агар он ба миқдори кам содир шуда бошад.

Тарафи субъективии ин чиноятро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад.

Субъекти чинояти дар моддаи 204 КЧ ҶТ пешбинигардида, шахси воқеи мукаллафе эътироф мешавад, ки ҳангоми содир намудани ин чиноят ба синни чордаҳ расидааст.

Категорияи чинояти дар қисми 1 моддаи 204 КЧ ҶТ мүқарраргардида, начандон вазнин эътироф мегардад.

Агар ҳаракатҳои пешбининамудаи қисми 1 моддаи 204 КЧ ҶТ ба миқдори начандон калон содир шуда бошад, пас кирдори субъекти чиноят бо қисми 2 ҳамин модда бандубаст карда мешавад.

Категорияи чинояти дар қисми 2 моддаи 204 КЧ ҶТ мүқарраргардида, миёна эътироф мегардад.

Категорияи чиноятахое, ки дар қисмҳои 3 ва 4 моддаи 204 КЧ ҶТ мүқаррар гардидаанд, вазнин эътироф мегарданд.

Дар қсми 3 моддаи 204 КЧ ҶТ чунин ҳолатҳои вазнинкунандаи парвариши ғайриқонунии зироатҳои дорои моддаҳои нашъадори кишташон манъшуда, мүқаррар гардидаанд, ки агар:

а) такроран содир шуда бошад;

б) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ содир шуда бошад;

в) дар ҳолати ретсидиви хавфнок содир шуда бошад;

г) ба миқдори калон содир шуда бошад.

Дар қсми 4 моддаи 204 КЧ ҶТ чунин ҳолатҳои маҳсусан вазнинкунандаи парвариши ғайриқонунии зироатҳои дорои моддаҳои нашъадори кишташон манъшуда, мүқаррар гардидаанд, ки агар:

а) дар ҳолати ретсидиви маҳсусан хавфнок содир шуда бошад;

б) аз ҷониби гурӯҳи муташаккил ё иттиҳоди чиноятӣ (ташкилоти чиноятӣ) содир шудабошад;

в) бо истифода аз мақоми хизматӣ содир шуда бошад;

г) ба миқдори маҳсусан калон содир шуда бошад.

Ташкил ё нигаҳдошти фасодхона барои истеъмоли воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо

Ташкил ё нигаҳдошти фасодхона барои истеъмоли воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо

ҳамчун чиноят дар моддаи 205 КҶ ҶТ мукаррар гардида, ин модда аз 2 кисм иборат мебошад.

Объекти чинояти мазкурро саломатии аҳолӣ ҳамчун муносабати ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшаванд ҷашкил медиҳад.

Ҷашкил ва нигаҳдошти фасодхона барои ҷамъият ҳафнокии баландтар дорад, зеро барои истеъмоли воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё аналоги онҳо, зиёд кардан доираи ашҳоси мубталои нашъамандӣ, шароит фароҳам меоваранд.

Тарафи объективии ин чиноятро кирдор дар шакли ҳаркатҳои марбут ба ҷашкил ё нигаҳдошти фасодхона барои истеъмоли воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ зоҳир гардад. Соидир намудани яке аз ҳаркатҳои зикргардида чинояти хотимаёфттаро ҷашкил мекунад.

Фасодхона бояд манзил (истикоматгоҳ, утоқ, богоғ (дача), хона)) ё бинои гайриманзилий (таҳхона, боми хона, оғил, гараж, анбор ва гайраҳо), ки аз тарафи гунахгор мунтазам барои истеъмоли маводи нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди онҳо пешниҳод карда мешавад, фахмида шавад.

Ҷашкили фасодхона кирдореро ифода мекунад, ки ба созмондии фасодхона, масалан, ҷустуҷӯ қардан, киро қардан, мувоғиқ қунондани бино, таҷхизондани он равона қарда шудааст.

Нигоҳ доштани фасодхона маҷмӯӣ кирдорҳое дар назар дошта мешаванд, ки барои таъмину ҷашкили фасодхона (таъминоти моддии он, муҳофизат, таъмир намудан, ҷашкили рӯбучини бино, ҳизматрасонии мизочон ва гайра) равона қарда шудаанд.

Тарафи субъективии чинояти мазкурро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ҷашкил медиҳад.

Субъекти ин чиноятро шахси воқеии мукаллафе ҷашкил медиҳад, ки ҳангоми соидир намудани чинояти мазкур ба синни шонздаҳ расидааст.

Дар Қарори Пленуми Суди Олии ҶТ, ки ба чиноятаҳои категорияи мазкур баҳшида шудааст, қайд гардидааст, ки чинояти мазкур метавонад бо моил қардан ба истеъмоли воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ, ба соҳибияти муштариёни фасодхона додани он, иртибот дошта бошад. Дар ин ҳолат кирдори гунахгорро мувоғиқан барои маҷмӯӣ чиноятаҳои бо моддаҳои 205 ва 203 ё ин, ки моддаҳои 205 ва 200 КҶ ҶТ пешбинишуда бандубаст намудан лозим аст³⁷.

³⁷ Маҷмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 10.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 1 моддаи 205 КЧ ҖТ пешбинӣ гардидааст, миёна эътироф мегардад.

Дар қисми 2 моддаи 205 КЧ ҖТ чунин ҳолатҳои вазнинкунандай ташкил ё нигахдошти фасодхона барои истеъмоли воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо муқаррар гардидаанд, ки агар:

- а) такроран содир шуда бошад;
- б) аз ҷониби гурӯҳи муташаккил содир шуда бошад;
- в) бо истифода аз мақоми хизматӣ содир шуда бошад.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 2 моддаи 205 КЧ ҖТ пешбинӣ гардидааст, вазнин эътироф мегардад.

Муомилоти гайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё захрнок бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан

Муомилоти гайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё захрнок бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан ҳамчун чиноят дар моддаи 206 КЧ ҖТ муқаррар гардида, ин модда аз 3 қисм ва эзоҳ иборат мебошад. Аломатҳои ин чиноят дар диспозитсияи моддаи 206 КЧ ҖТ муқаррар гардидаанд: гайриқонунӣ истехсол, тайёр намудан, коркард, соҳиб шудан, нигоҳ доштан, интиқол ё фиристодан бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан, ҳамчунин гайриқонунӣ ба соҳибияти каси дигар додани моддаҳои сахттаъсир ё захрнок, ки воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ намебошанд.

Объекти чиноятро саломатии аҳолӣ ҳамчун объекти бо конунгузории чинояти ҳифзшаванд ташкил медиҳад.

Ба сифати аломати ҳатмии объекти чиноят – предмети чиноят баромад мекунад. Предмети чинояти мазкурро моддаҳои сахттаъсир ё захрнок, ки воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ онҳо намебошанд, дониста мешавад.

Моддаҳои сахттаъсир чунин моддаҳое мебошанд, ки минбаъд ҳангоми бе таъйин кардани духтур, ҳатто дар миқдори кам, боиси мушкилоти саломатӣ мегарданд. Ин моддаҳо метавонанд ҳолати вобастагӣ ба вучуд оранд, ба системаи марказии асаб таъсири ҳавасмандкунанда ё афсурдагӣ расонанд.

Моддаҳои захрнок моддаҳое мебошанд, ки ҳангоми дучор шудан ба организмҳои зинда боиси якбора халалдор шудани ҳаёти муқаррарӣ, яъне захролудшавӣ ва марг мешаванд.

Ба моддаҳои сахттаъсир, масалан клонидин, эфедрин, эфир ва гайра шомил шуда, ба моддаҳои захрнок бошад, спирти метил,

захри занбүр, стрихнин, кислотаи гидросианий ва ғайра дохил мешаванд.

Тарафи объективии чинояти дар қисми 1 моддаи 206 КЧ ҖТ пешбинигардида бо истехсол, тайёр намудан, коркард, сохиб шудан, нигоҳ доштан, интиқол ё фиристодан бо мақсади ба сохибияти каси дигар додан, ҳамчунин ба сохибияти каси дигар додани моддаҳои сахттаъсир ё захролуд, ки воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ намебошанд, тавсиф мешавад.

Мафхумҳои «истехсол», «тайёр намудан», «коркард», «сохиб шудан», «нигоҳ доштан», «интиқол ё фиристодан», «ба сохибияти каси дигар додан» аз рӯйи мазмонашон бо пуррагӣ ба ҳамин монанд мафхумҳо, ки дар тавсифи ҳуқуқии чиноятии моддаи 200 КЧ ҖТ зикр гардидаанд, мвофиқат мекунанд.

Тарафи субъективии чинояти мазкурро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад.

Аломати ҳатмии тарафи субъективии чиноят – мақсади он баромад менамояд.

Субъекти чинояти мазкур, ки дар қисмҳои 1 ва 2 моддаи 206 КЧ ҖТ муқаррар гардидаанд, шахси воқеии мукаллафе эътироф мешавад, ки ҳангоми содир намудани чиноят ба синни чордаҳ расидааст.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 1 моддаи 206 КЧ ҖТ пешбинӣ гардидааст, миёна эътироф мегардад.

Дар қисми 2 моддаи 206 КЧ ҖТ чунин ҳолатҳои вазнинкунандай муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё захрнок бо мақсади ба сохибияти каси дигар додан муқаррар гардидаанд, ки агар:

а) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ содир шуда бошад;

б) такроран содир гардида бошад.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 2 моддаи 206 КЧ ҖТ пешбинӣ гардидааст, вазнин эътироф мегардад.

Дар қисми 2 моддаи 206 КЧ ҖТ чунин ҳолатҳои вазнинкунандай муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё захрнок бо мақсади ба сохибияти каси дигар додан муқаррар гардидаанд, ки агар кирдорҳои пешбининамудаи қисмҳои якум ё дуюми ҳамин модда:

а) аз ҷониби гурӯҳи муташаккил содир шуда бошад;

б) вобаста ба моддаҳои сахттаъсир ба микдори калон содир шуда бошад.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 3 моддаи 206 КҔ ҏТ пешбинӣ гардидааст, вазнин эътироф мегардад.

Тибқи муқаррароти эзоҳ ба моддаи 206 КҔ ҏТ рӯйхатҳои моддаҳои саҳттаъсир ва моддаҳои заҳрнок, инчунин микдори қалони моддаҳои саҳттаъсир барои мақсадҳои ҳамин модда ва дигар моддаҳои даҳлдори КҔ ҏТ аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешаванд.

Вайрон намудани қоидаҳои муомилоти воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ё прекурсорҳо, моддаҳои саҳттаъсир ё заҳрнок

Вайрон намудани қоидаҳои муомилоти воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ё прекурсорҳо, моддаҳои саҳттаъсир ё заҳрнок ҳамчун ҷиноят дар моддаи 206¹ КҔ ҏТ муқаррар гардида, ин модда аз 3 қисм иборат мебошад.

Дар қисми 1 моддаи 206¹ КҔ ҏТ қонунгузор ҷавобгарии ҷиноятиро барои вайрон намудани қоидаҳои истеҳсол, тайёр кардан, коркард, нигаҳдошт, баҳисобгирий, додан, фурӯш, тақсимот, интиқол, фиристодан, соҳиб шудан, истифода, воридот, содирот ё нобуд кардани воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ё прекурсорҳо, инчунин мавод, асбоб ё таҷхизоте, ки барои тайёр кардан воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ё прекурсорҳо истифода бурда мешаванд ва таҳти назорати маҳсус қарор доранд, агар ин кирдор аз ҷониби шахсе анҷом дода шуда бошад, ки он ҷағифадор аст қоидаҳои зикргардида риоя кунад, муқаррар намудааст.

Объекти ҷинояти мазкурро саломатии аҳолӣ ҳамчун муносабати ҷамъиятии бо қонунгузории ҷинояти хифзшаванда ташкил медиҳад. Дар баробари саломатии аҳолӣ, ин ҷиноят ба фаъолияти мӯътадилий корхона ва муассисаҳое, ки ба истеҳсол ва дигар амалиётҳо бо воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо машғуланд, зарар мерасонад.

Предмети ҷинояти мазкурро воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ё прекурсорҳо, ҳамчунин мавод, асбобҳо ва таҷхизот, воситаҳои дар назорати маҳсус қарордошта, ки барои тайёр кардан воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ истифода мешаванд, яъне мошинаҳо ё ҷиҳозҳо, ки дар завод тайёр шуда, барои ҳаб (таблетка) кардани воситаҳои нишондода; маҳлуткунакҳои дастӣ ва автоматии ҷавҳар ва воситаҳое, ки ба ҷиҳози ошхонагӣ дохил намешаванд; масолеҳи нимтайёр; таҷхизоти заводӣ барои хунук кардани моеъҳо ҳангоми кашида гирифтан ва соғ кардан (ба

истисной яхдонҳои хонагӣ), ҳамчунин дастгоҳҳо барои кашида гирифтан ва соф кардан; дастгоҳҳо барои полоидани моеъҳо ва гайраҳо ташкил медиҳанд.

Тарафи объективии чинояти дар қисми 1 моддаи 206¹ КҔ ҶТ пешбинигардидаро чунин кирдорҳо ҳам дар шакли ҳаракат ва ҳам дар шакли беҳаракатӣ ташкил медиҳанд:

1. Вайрон намудани қоидаҳои истехсол, тайёр кардан, коркард, нигаҳдошт, баҳисобгирӣ, додан, фурӯш, тақсимот, интиқол, фиристодан, соҳиб шудан, истифода, воридот, содироти воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ё прекурсорҳо, ки таҳти назорати маҳсус қарор доранд. Таркиби чиноят дар чунин маврид расмӣ буда, аз лаҳзаи содир намудани ин кирдорҳо, хотимаёфта эътироф мешавад;

2. Нобуд кардани воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ё прекурсорҳо, инчунин мавод, асбоб ё таҷхизоте, ки барои тайёр кардани воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ё прекурсорҳо истифода бурда мешаванд ва таҳти назорати маҳсус қарор доранд. Таркиби чиноят дар чунин маврид моддӣ буда, аз лаҳзаи фаро расидани оқибат дар намуди нобуд гардидани воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ё прекурсорҳо, инчунин мавод, асбоб ё таҷхизоте, ки барои тайёр кардани воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ё прекурсорҳо истифода бурда мешаванд, хотимаёфта эътироф мешавад.

Барои бо моддаи 206¹ КҔ ҶТ бандубаст намудани кирдори гунаҳгор, дар кирдори ўмуайян намудани вайронкунни талаботи санадҳои меъёрии ҳукуқие, ки қоида истехсол ва муомилоти воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ё прекурсорҳоро танзим мекунанд, шарти зарурӣ мебошад. Аз ҷумла қоидаҳои баҳисобгирӣ, нигоҳдорӣ, бақайдгирӣ ва истифодаи воситаҳои доруғии нашъадор ва гайраҳо.

Тарафи субъективии чинояти мазкурро гуноҳ дар шакли ҳам қасд (бевосита ва бавосита) ва ҳам беҳхтиётӣ ташкил медиҳад.

Субъекти чиноят маҳсус мебошад: шахси воқеии мукаллафи ба синни шонздаҳ расидае мебошад, ки вазифадор аст қоидаҳои истехсол, тайёр кардан, коркард, нигаҳдошт, баҳисобгирӣ, додан, фурӯш, тақсимот, интиқол, фиристодан, соҳиб шудан, истифода, воридот, содирот ё нобуд кардани воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ё прекурсорҳо, инчунин мавод, асбоб ё таҷхизоте, ки барои тайёр кардани воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ё прекурсорҳо истифода бурда мешаванд ва таҳти назорати маҳсус қарор доранд, риоя кунад.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 1 моддаи 206¹ КЧ ҖТ мукаррар гардидааст, начандон вазнин эътироф мегардад.

Дар қисми 2 моддаи 206¹ КЧ ҖТ чунин ҳолати вазнинку-нандаи чинояти мазкур мукаррар гардидааст: вайрон кардани қо-идаҳои истеҳсол, соҳиб шудан, нигоҳ доштан, баҳисобигирӣ, додан, интиқол ё фиристодани моддаҳои саҳттаъсир ё заҳрнок, агар он боиси тасарруфи онҳо ё расонидани дигар зарари чиддӣ гардида бошад.

Предмети ин чиноятро моддаҳои саҳттаъсир ё заҳрнок таш-кил медиҳанд.

Вайрон кардани қоидаҳо мумкин аст ҳам дар ҳаракат (масалан, бепарвоёна баҳисобигирии моддаҳо), ҳам дар беҳаракатӣ (ма-салан, наандешидани ҷораҳои лозимӣ барои эҳтиёт кардани ин моддаҳо, ки барои тасарруфи онҳо мусоидат намудааст) зоҳир гар-дад.

Дар чунин маврид, таркиби чиноят моддӣ буда, пас аз фаро расидани оқибат дар намуди «тасарруфи онҳо» ё «расонидани дигар зарари чиддӣ», хотимаёфта эътироф мешавад.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 2 моддаи 206¹ КЧ ҖТ мукаррар гардидааст, начандон вазнин эътироф мегардад.

Қоидаҳои муносибат бо моддаҳои саҳттаъсир ё заҳролуд дар санадҳои меъёрии идоравӣ мукарра карда шудаанд.

Чиддӣ будани зарари расонидашуда дар ҳар як ҳолат мушах-хас бо дарназардошти ҳамаи ҳолатҳои парвандай чиноятӣ ҳал кар-да мешавад. Ба чунин оқибатҳои вайрон кардани қоидаҳои зикр-гардида мумкин аст, бо моддаҳои заҳролуд ифлос шудани муҳити атроф, бемории одамон, вайрон гардидани фаъолияти мӯътадили корхонаи дорусозӣ, муассисаи тибӣ ва гайра, муносиб донистан шавад.

§ 3. Дигар чиноята, ки ба муқобили саломатии аҳолӣ равона гардидаанд

Вайрон кардани қоидаю меъёрҳои санитарию гигиенӣ ва зиддиэпидемикӣ

Вайрон кардани қоидаю меъёрҳои санитарию гигиенӣ ва зиддиэпидемикӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 207 КЧ ҖТ мукаррар гардида, ин модда аз 3 қисм иборат мебошад.

Аломатҳои ин чиноят дар диспозитсияи моддаи зикргардида мукаррар гардидаанд: вайрон кардани қоидаю меъёрҳои санита-

рию гигиенӣ ва зиддиэпидемикӣ, ки аз беэҳтиёти боиси бемории оммавӣ ё захролудшавии одамон гардидааст.

Объекти чинояти мазкур муносибатҳои чамъияти дар соҳаи беҳдошти санитарию эпидемиологӣ, ки саломатии аҳолиро таъмин мекунанд, ба ҳисоб меравад.

Тарафи объективии чинояти мазкурро кирдор ҳам дар шакли ҳаракат ва ҳам дар шакли бехаракатӣ ташкил медиҳад.

Ҳаракат дар истифодаи маҳсулоти ҳӯрокворие, ки санчиши санитариро нагузаштаанд ё бо оби ҷавобгӯи нормативҳои гигиенӣ набудаи дорои барангезаҳои бемориҳобуда, коркард кардани онҳо, зоҳир гардад.

Бехаракатии чиноятӣ мумкин аст дар риоя накардани дастурҳое, ки бо қоидаҳо, тартиб ё дигар уҳдадориҳои санитарӣ муқаррар гардидаанд, зоҳир гардад. Масалан, ичро накардани ҷорабинҳои зиддиэпидемиологӣ, риоя накардани қоидаҳои карантин, буда метавонад.

Таркиби чинояти мазкур моддӣ буда, аз лаҳзай фаро расидани оқибат дар намуди беморӣ ё захролудшавии оммавии одамон, хотимаёфта эътироф мешавад.

Бемории оммавӣ дар бемор шудани шумораи зиёду назарраси одамон, ки дар муддати муайян дар ҳудуди муайян аз ҳадди миёнаи бо он қасалшавиро баръало мегузарад, ифода мегардад. Солҳои оҳир ба бемориҳои оммавӣ дифтерия, холера ва дигарҳо, мансуб мебошанд.

Захролудшавӣ бемориҳои саҳт, давомдор, истехсолӣ, дорӯворигӣ, химијавӣ ва дигарҳо, ки дар натиҷаи ба бадани одамон таъсир расонидани заҳрҳои пайдоишашон гуногун бо роҳи фӯрубари онҳо бо роҳҳои нафасакашӣ, ба пуст ва луобҳои одам расонидан, бо ҳӯрок ва об фӯру бурдан ва гайра ба амал меоянд, фахмида мешавад.

Тарафи субъективии чинояти мазкурро гуноҳ дар шакли беэҳтиётии ҳудбоварона ва бепарвоёна ташкил медиҳад.

Субъекти чиноятиро шахси воқеии мукаллафи ба синни шонздаҳ расида ташкил медиҳад, ки бар зиммааш таъмин намудани беҳдошти санитарию эпидемиологии одамон voguzor шудааст.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 1 моддаи 207 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст, начандон вазнин эътироф мешавад.

Дар қисми 2 моддаи 207 КҶ ҶТ вайрон кардани қоидаю меъёрҳои санитарию гигиенӣ ва зиддиэпидемикие муқаррар гардидааст, ки агар дар шароити пайдоиш ва пахншавии бемории баҳрои инсон ҳавфнок ё ҳангоми амалигардонии ҷорабинҳои

махдудкунандаи карантинӣ содир шуда бошад, ки аз беэҳтиёти боиси бемории оммавӣ ва ё заҳролудшавии одамон гардидааст.

Шароити содир намудани чиноят ҳамчун аломати ҳатмии тарафи объективии он баромад мекунад: шароити пайдоиш ва пахншавии бемории барои инсон хавфнок.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 2 моддаи 207 КҔ ҏТ муқаррар гардидааст, миёна эътироф мешавад.

Дар қисми 3 моддаи 207 КҔ ҏТ вайрон кардани қоидаю меъёрхои санитарию гигиений ва зиддиэпидемикие муқаррар гардидааст, ки агар аз беэҳтиёти боиси расонидани заари вазнин ба саломатӣ ва ё мубталои сирояти вируси норасоии масунияти одам ва ё марги як ё зиёда шахсон гардида бошанд.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 3 моддаи 207 КҔ ҏТ муқаррар гардидааст, вазнин эътироф мешавад.

Нихон доштани иттилоот оид ба ҳолатҳое, ки барои ҳаёт ва саломатии одамон хавфнок мебошанд

Нихон доштани иттилоот оид ба ҳолатҳое, ки барои ҳаёт ва саломатии одамон хавфнок мебошанд ҳамчун чиноят дар моддаи 208 КҔ ҏТ муқаррар гардида, ин модда аз 2 қисм иборат мебошад. Дар диспозитсияи моддаи мазкур аломатҳои ин чиноят ифода гардидаанд: нихон доштан ё таҳриф кардани иттилоот дар мавриди ҳодисаҳо, воқеаҳо ё рӯйдодҳое, ки барои ҳаёт ё саломатии одамон ё муҳити атроф хавфнок мебошанд, аз ҷониби шахсе, ки вазифадор аст аҳолиро бо ҷунин иттилоот таъмин намояд.

Қонунгузор вазнинии оқибатҳои эҳтимолиеро, ки дар натиҷаи нихон доштан ё таҳриф кардани иттилоот дар мавриди ҳодисаҳо, воқеаъҳо ва рӯйдодҳое, ки барои ҳаёт ва саломатии одамон хавфнок мебошанд, ба амал омаданашон мумкин аст, дар назар дошта, барои ин кирдорҳо дар моддаи 208 КҔ ҏТ ҷавобгабрии ҷингятиро пешбини намудааст.

Объекти чиноятро саломатии аҳолӣ ҳамчун муносабати ҷамъиятий ташкил медиҳад. Ба сифати объекти иловагӣ бошад, ҳаёт, саломатӣ ва муҳити атроф баромад мекунад.

Тарафи объективии чинояти мазкурро кирдор ҳам дар шакли ҳаракат (таҳриф кардани иттилоот дар мавриди ҳодисаҳо, воқеаҳо ё рӯйдодҳое, ки барои ҳаёт ё саломатии одамон ё муҳити атроф хавфнок мебошанд) ва ҳам дар шакли беҳаракатӣ (nihon доштани иттилоот дар мавриди ҳодисаҳо, воқеаҳо ё рӯйдодҳое, ки барои ҳаёт

ёт ё саломатии одамон ё муҳити атроф хавфнок мебошанд) ифода мегардад.

Нихон доштан – ин пинҳон кардан иттилоот оид ба ҳолатҳои зикргардида, ба самъи шаҳрвандон ва мақомоти даҳлдор нарасонидани он, сари вакът нарасонидани он, рад кардан аз пешниҳод кардан иттилоот бо дарҳости шаҳрвандон ё ташкилотҳо, мебошад. Нихон доштани иттилоот дар ҳолатҳое чой дошта метавонад, ки агар мутобиқи дастурҳои санадҳои мейёрии ҳуқуқӣ хабар додани он ҳатмӣ мебошад ё барои пешгирӣ кардан ҳодисаҳо, воқеъаҳо ва рӯйдодҳое, ки барои ҳаёт ва саломатии одамон ё муҳити атроф хавфнок мебошанд, зарур бошад.

Таҳриф кардан – ин пешкаш кардан иттилооти нодуруст ва гайриобъективона, ноаниқ, соҳтакорона дар мавриди ҳодисаҳо, воқеъаҳо ва рӯйдодҳое, ки барои ҳаёт ва саломатии одамон ё муҳити атроф хавфнок мебошанд.

Таркиби ҷинояти мазкур расмӣ буда, аз лаҳзаи ниҳон доштан ё таҳриф кардан иттилоот, хотимаёфта эътироф мешавад (тибқи диспозитсияи қисми 1 моддаи 208 КҶ ҶТ).

Тарафи субъективии ҷинояти дар қисми 1 моддаи 208 КҶ ҶТ пешбинигардида бо гуноҳ дар шакли қасди бевосита тавсиф мешавад. Гунахгор дарк менамояд, ки иттилоотро ниҳон медорад ё таҳриф мекунад ва хоҳони он мебошад.

Субъекти ҷиноят маҳсус мебошад. Инҳо ашҳосе мебошанд, ки барои аҳолиро ва мақомотеро, ки доири андешидани ҷораҳо оид ба бартараф намудани ҳатари барои ҳаёт ва саломатии одамон таҳдидкунанда, ваколатдор шудаанд, таъмин намудани иттилоот вазифадоранд. Дар сурати худи ин шахсон надоштани ҷунин маълумот, ҷавобгарии ҷиноятий бо моддаи мазкур чой дошта наметавонад. Онҳо бояд маълумоти аниқро оид ба ҳодисаҳо, воқеъаҳо ё рӯйдодҳое, ки барои ҳаёт ё саломатии одамон ё муҳити атроф хавфнок мебошанд, дошта бошанд.

Категорияи ҷинояте, ки дар қисми 1 моддаи 208 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст, начандон вазнин эътироф мешавад.

Дар қисми 2 моддаи 208 КҶ ҶТ ҷунин ҳолатҳои вазнинкунанди ниҳон доштани иттилоот оид ба ҳолатҳое, ки барои ҳаёт ва саломатии одамон хавфнок мебошанд, муқаррар гардидаанд, агар он:

- а) аз ҷониби шаҳс бо истифодаи мақоми хизматӣ содир шуда бошад;
- б) аз беэҳтиётӣ ба саломатии инсон зарар расонида бошад ё боиси дигар оқибатҳои вазнин гашта бошад.

Таркиби холати вазнинкунадае, ки дар қисми 2 ин модда мұқаррар гардидааст, моддій буда, аз лаҳзаи ба саломатии инсон расиданы зарар ё фаро расидани дигар оқибатҳои вазнин, хотимаёфта эътироф мешавад.

Тарафи субъективии банди «б» қисми 2 моддаи 208 КЧ ҦТ – ро ду шакли гуноҳ тавсиф мегардад: нисбат ба кирдор – қасд, нисбат ба оқибат – беэхтиётӣ.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 2 моддаи 208 КЧ ҦТ мұқаррар гардидааст, миёна эътироф мешавад.

Истехсол, нигоҳ доштан, интиқол ё ба соҳибияти каси дигар додани мол ва маҳсулот, ичрои кор ё хизматрасоние, ки ба талаботи бехатарӣ ҷавоб намедиҳад

Истехсол, нигоҳ доштан, интиқол ё ба соҳибияти каси дигар додани мол ва маҳсулот, ичрои кор ё хизматрасоние, ки ба талаботи бехатарӣ ҷавоб намедиҳад ҳамчун чиноят дар моддаи 209 КЧ ҦТ мұқаррар гардида, ин модда аз 3 қисм иборат мебошад. Аломати ин чиноят дар диспозитсияи моддаи зикргардида мұқаррар гардидааст: истехсол, нигоҳ доштан ё интиқол додан бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан ё ин ки ба соҳибияти каси дигар додани мол ё маҳсулот, ичрои кор ё хизматрасонӣ, ки ба талаботи бехатарӣ барои ҳаёт ё саломатии истеъмолкунандагон ҷавоб намедиҳад, ҳамчунин ғайриқонунӣ додани санади расмӣ ё истифодаи чунин санад, ки мутобиқати ин мол, кор ё хизматрасониро ба талаботи бехатарӣ тасдиқ мекунад.

Объекти чинояти мазкурро бехатарии саломатии аҳолӣ ҳамчун муносибати ҷамъияти бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшаванда, ташкил медиҳад.

Предмети ин чиноятро мол ё маҳсулоте, ки ба талаботи бехатарӣ барои ҳаёт ё саломатии истеъмолкунандагон ҷавоб намедиҳанд, ташкил медиҳанд.

Тарафи объективии чинояти мазкур бо ҳаракатҳо дар намуди истехсол, нигоҳ доштан ё интиқол додан бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан ё ин ки ба соҳибияти каси дигар додани мол ва маҳсулот, ичрои кор ё хизматрасонӣ, ки ба талаботи бехатарӣ барои ҳаёт ё саломатии истеъмолкунандагон ҷавоб намедиҳад, ҳамчунин ғайриқонунӣ додани санади расмӣ ё истифодаи чунин санад, ки мутобиқи ин мол, кор ё хизматрасониро ба талаботи бехатарӣ тасдиқ мекунад, тавсиф мешавад.

Таҳти мафҳуми истеҳсол кардан бояд барои ба истеъмолкунанда додан, тайёр ва омода кардани молҳо (саноатӣ ё ҳӯрокворӣ) ё молҳо барои фурӯш ва бо сертификатҳои мувофиқат таъмин кардани онҳо, ки аз рӯйи қоидаҳои соҳаи сертификатсия, маркировка-кунонии молҳо дар сурати мавҷуд будани иҷозатнома барои татбик намудани нишони мувофиқаткунанда, дода шудаанд, фаҳмида шавад.

Нигоҳ доштан – ин ҳаракатҳои марбут ба амалан дар ихтиёри гунахгор будани молҳо, маҳсулотҳо алоқамандбуда, мебошанд. Молҳо ва маҳсулотҳо мумкин аст дар анборҳои маҳсулоти тайёри молистеҳсолкунанда ё ин ки дар фурӯшанд, миёнавар ё маҳфигоҳҳо ва дар дигар ҷойҳо бошанд.

Таҳти мафҳуми интиқол додан аз ҷониби истеҳсолкунанда аз як ҷой ба дигар ҷой ба воситай ҳама гуна намуди нақлиёт барои фурӯшанд ё барои миёнарав ё ин ки аз ҷониби миёнарав барои фурӯшанд ва ғайраҳо, гузаронидани молҳо ва маҳсулотҳо, фаҳмида мешавад.

Ба соҳибияти каси дигар додан дар ҳолате ҷой дошта метавонад, ки агар молҳо ё маҳсулотҳо аз ҷониби дигар ашхос дар ҳама гуна шакл (бевосита ба истеъмолкунанда, ба ташкилотҳои фурӯши чакана ё бозорӣ ва ғайраҳо) фурӯхта мешаванд. Барои бо моддаи 209 КҶ ҔТ бандубаст намудани кирдори содиргардида аҳаммият надорад, ки қадом вакт ҳусусиятҳои барои саломатии одамон зарарноки маҳсулот ба амал омадаанд – дар ҷараёни истеҳсол ё пас аз истеҳсоли маҳсулот (масалан, пас аз гузаштани муҳлати муқарраргардидаи коршоямӣ фурӯхтани молҳо).

Иҷрои кор ё хизматрасонӣ – ин соҳтмон, таъмир, хизматрасонидани ба иртиботи хизматҳои ветеранарӣ, тиббӣ ва ғайраҳо, мебошанд. Корҳо ва хизматрасониҳои мазкур ба талаботи амнияти аҳолӣ ҷавобгӯ намебошанд ва мумкин аст новобаста аз шакли моликияти иҷроқунанда (истеҳсолкунанда) ҷой дошта бошанд. Дар ҳар ҳолат ҳусусияти корҳо ва шароитҳои иҷроқуни онҳо бо шартномаҳо муқаррар карда шуда, бо қонунгузории маданий ба танзим дароварда мешаванд.

Таҳти мафҳуми гайриқонунӣ додани санади расмӣ дидаву дониста бо вайронкунии қоидаҳои муқарраргардида пешниҳод кардани онҳо, бе эъломиякунонии мувофиқат ё гузаронидани сертификатсия, аз ҷониби мақомот ё шахси масабдори беваколат додани онҳо фаҳмида мешавад.

Таҳти мафҳуми истифодай гайриқонунии чунин санадҳо, дар ҳолатҳое, ки агар гардиши онҳо аз ҷониби мақомоти ваколатдор

боздошта ё қатъ карда шуда, агар муҳлати гардиши онҳо тамом шуда бошаду ва гайра, ин ҳучҷатҳо истифода шудаанд, фаҳмида мешавад. Истифодай ғайриқонуни чунин ҳучҷатҳо дар ҳолатҳои, масалан, фурӯҳтуни молҳо (хизматрасонӣ ва амсоли инҳо) бо сертификати мувофиқат, ки барои дигар мол дода шудааст, низ буда метавонад.

Тарафи субъективӣ бо гуноҳ дар шакли қасдони бевосита тавсиф мешавад. Истеҳсол, нигоҳ доштан ё интиқол бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додани молу маҳсулотҳо, ки ба талаботи амнияти ҳаёт ва саломатии аҳолӣ ҷавоб намедиҳанд, ба амал бароварда мешавад.

Субъекти чиноят – шахси воқеии мукаллафе эътироф мешавад, ки ба синни шонздаҳ расидааст ва барои истеҳсол, нигоҳ доштан ё интиқол ё ин ки барои ба соҳибияти каси дигар додани молҳо ва маҳсулотҳо, барои иҷро кардани корҳо ё хизматрасониҳо, барои назорат оид ба ба талаботи бехатарӣ мувофиқат кардани молҳо (корҳо, хизматрасониҳо), барои додани ҳучҷатҳое, ки ба талаботи бехатарӣ мувофиқ будани молҳоро (корҳо, хизматрасониҳоро) сабит месозанд (кормандони мақомоти стандарти давлатӣ, коргарони шубаҳои назорати техникӣ, фурӯшандашо ва дигарҳо), масъулияти дорад.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 1 моддаи 209 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст, начандон вазнин эътироф мешавад.

Дар қисми 2 моддаи 209 КҶ ҶТ чунин ҳолатҳои вазнинкунандай истеҳсол, нигоҳ доштан, интиқол ё ба соҳибияти каси дигар додани мол ва маҳсулот, иҷрои кор ё хизматрасоние, ки ба талаботи бехатарӣ ҷавоб намедиҳад, муқаррар гардидаан, ки агар он:

а) вобаста ба мол ё маҳсулот, кор ё хизматрасоние, ки ба қӯдакони то синни шашсола тааллуқ доранд, содаир шуда бошад;

б) аз беэҳтиёти ба саломатии ду ё бештар ҷабрдиагон зарар расонида бошад;

в) аз беэҳтиёти боиси марги инсон шуда бошад.

Тарафи субъективии бандҳои «б» ва «в» қисми 2 моддаи 209 КҶ ҶТ бо ду шакли гуноҳ тавсиф мегардад: нисбат ба кирдор – қасд, нисбат ба оқибат – беэҳтиёти.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 2 моддаи 209 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст, миёна эътироф мешавад.

Агар истеҳсол, нигоҳ доштан, интиқол ё ба соҳибияти каси дигар додани мол ва маҳсулот, иҷрои кор ё хизматрасоние, ки ба талаботи бехатарӣ ҷавоб намедиҳад, аз беэҳтиёти боиси марги ду ё

бештар чабрдиагон гардида бошад, пас кирдори субъекти ин чиноят бо қисми 3 моддаи 209 КЧ ҶТ бандубаст карда мешавад.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 2 моддаи 209 КЧ ҶТ муқаррар гардидааст, вазнин эътироф мешавад.

Ғайриқонунӣ машғул шудан ба фаъолияти хусусии тиббӣ ва фаъолияти хусусии фармасевтӣ

Гайриқонунӣ машғул шудан ба фаъолияти хусусии тиббӣ ва фаъолияти хусусии фармасевтӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 210 КЧ ҶТ муқаррар гардида, ин модда аз 2 қисм иборат мебошад. Аломатҳои чинояти мазкур дар диспозитсияи моддаи 210 КЧ ҶТ муқаррар гардидаанд: машғул шудан ба фаъолияти хусусии тиббӣ ё фаъолияти хусусии фармасевтӣ аз ҷониби шаҳсе, ки барои ин фаъолияти интихобнамудааш иҷозатнома (литсензия) надорад, агар ин аз беэҳтиёти боиси расонидани зарар ба саломатии инсон гашта бошад.

Ҳавфи ҷамъиятии чинояти мазкур дар он мебошад, ки вай ба муносибатҳои ҷамъиятий оид ба таъмин намудани саломатии аҳолӣ таъсир мерасонад, бинобар ин, амнияти саломатии аҳолӣ ҳамчун объекти чиноят эътироф мешавад.

Тарафи объективии ин чиноятро машғул шудан ба фаъолияти хусусии тиббӣ ё фаъолияти хусусии фармасевтӣ бидуни иҷозатнома, ҳамчун кирдор тавсиф мешавад.

Фаъолияти хусусии тиббӣ бояд хизматрасонии тиббие, ки ба таври доимӣ ва мунтазам анҷом дода мешавад, эътироф карда мешавад.

Машғул шудан ба фаъолияти фармасевтӣ бо коркард, ҷӯстуҷӯй, ҳосил кардан, таҳқиқот, тайёр кардан ва додани воситаҳои табобатӣ аз рӯйи нишондоди духтурон ва муассисаҳои профилактикаи-табобатӣ, тавсиф мешавад.

Таҳти мағҳуми набудни иҷозатнома бояд нағирифтани он (бо ҳар гуна сабабҳо), анҷом додани намудҳои фаъолиятҳои зикр-гардида пас аз ба итном расидани муҳлати иҷозатнома, мавҷуд будани иҷозатномаи дигар, ки барои машғул шудан ба фаъолияти мазкур истифода бурда мешавад, фаҳмида шавад.

Таркиби чиноят моддӣ буда, аз лаҳзаи фаро расидани оқибат дар намуди расонидани зарар ҳатто ба саломатии як одам пешбинӣ намудааст.

Тарафи субъективӣ бо гуноҳ дар шакли беэҳтиёти дар намуди худбоварӣ ё бепарвой тавсиф мешавад.

Субъекти чиноят шахси воқеи мукаллафе эътироф мешавад, ки дар вақти содир намудани ин чиноят ба синни шонздаҳ расида бошад.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 1 моддаи 210 КЧ ҶТ муқаррар гардидааст, начандон вазнин эътироф мешавад.

Ғайриқонунӣ машғул шудан ба фаъолияти хусусии тиббӣ ва фаъолияти хусусии фармасевтӣ, агар он аз беэҳтиёти боиси расонидани зарари вазнин ба саломатӣ ё мубталои сирояти вируси норасонии масунияти одам ё марги инсон гардида бошад, пас кир дори шахс бо қисми 2 моддаи 210 КЧ ҶТ бандубаст карда мешавад.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 2 моддаи 210 КЧ ҶТ муқаррар гардидааст, миёна эътироф мешавад.

Ғайриқонунӣ ба ҳудуди ҶТ ворид намудан, истеҳсол ва ба муомилот баровардани дорувории бесифат, қалбакӣ (сохта) ва ба талаботи стандартҳои муқарраршуда ҷавобгӯйнабуда, инчунин дорувории муҳлати истифодааш гузашта

Ғайриқонунӣ ба ҳудуди ҶТ ворид намудан, истеҳсол ва ба муомилот баровардани дорувории бесифат, қалбакӣ (сохта) ва ба талаботи стандартҳои муқарраршуда ҷавобгӯйнабуда, инчунин дорувории муҳлати истифодааш гузашта ҳамчун чиноят дар моддаи 210¹ КЧ ҶТ муқаррар гардида, ин модда аз 3 қисм ва эзоҳ иборат мебошад. Чинояти мазкур ба КЧ ҶТ бо қабули Қонуни ҶТ «Дар бораи тағириу иловаҳо ба КЧ ҶТ» аз 31-уми декабри соли 2008 ворид карда шудааст.

Аломатҳои ин чиноят дар диспозитсияи моддаи 210¹ КЧ ҶТ муқаррар гардидаанд: ғайриқонунӣ ба ҳудуди ҶТ ворид намудан, истеҳсол ва ба муомилот баровардани дорувории бесифат, қалбакӣ (сохта) ва ба талаботи стандартҳои муқарраршуда ҷавобгӯйнабуда, инчунин дорувории муҳлати истифодааш гузашта ба микдори қалон.

Объекти бевоситаи чинояти мазкурро амнияти саломатии аҳолӣ ҳамчун муносабати ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшаванда ташкил медиҳад.

Предмети чиноят аломати ҳатмии объекти ин чиноят баромад мекунад: дорувории бесифат, қалбакӣ (сохта) ва ба талаботи стандартҳои муқарраршуда ҷавобгӯйнабуда, инчунин дорувории муҳлати истифодааш гузашта.

Дорувории бесифат, қалбакӣ (сохта) ва ба талаботи стандартҳои муқарраршуда ҷавобгӯйнабуда, инчунин дорувории

муҳлати истифодааш гузашта, ки ғайриқонунӣ ба ҳудуди ҶТ ворид, истехсол ва ба муомилот бароварда мешавад, бояд микдори қалонро ташкил диханд. Тибки эзоҳ ба моддаи 210¹ КҔ ҟТ, таҳти мағҳуми ворид намудан, истехсол ва ба муомилот баровардани дорувории бесифат, қалбакӣ (сохта) ва ба талаботи стандартҳои муқарраршуда ҷавобгӯйнабуда, инчунин дорувории муҳлати истифодааш гузаштаи дар ҳамин модда пешбинишуда ба микдори қалон арзиши маводи дорувории аз сад нишондиҳанда барои ҳисобҳо зиёд фахмида мешавад.

Тарафи объективии чиноятро кирдор дар шакли ҳаракатҳои алтернативии зерин ташкил медиҳад:

1. Ғайриқонунӣ ба ҳудуди ҟТ ворид намудан дорувории бесифат, қалбакӣ (сохта) ва ба талаботи стандартҳои муқарраршуда ҷавобгӯйнабуда, инчунин дорувории муҳлати истифодааш гузашта;
2. Истехсоли дорувории бесифат, қалбакӣ (сохта) ва ба талаботи стандартҳои муқарраршуда ҷавобгӯйнабуда;
3. Ба муомилот баровардани дорувории бесифат, қалбакӣ (сохта) ва ба талаботи стандартҳои муқарраршуда ҷавобгӯйнабуда, инчунин дорувории муҳлати истифодааш гузашта.

Таркиби чиноят расмӣ буда, аз лаҳзаи содир намудани яке аз ҳаракатҳои зикргардида, хотимаёфта эътироф мешавад.

Тарафи субъективии чинояти мазқурро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад.

Субъекти чиноят шахси воқеии мукаллафе эътироф мешавад, ки дар вақти содир намудани чинояти мазкур ба синни шонздаҳ расидааст.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 1 моддаи 210¹ КҔ ҟТ муқаррар гардидааст, миёна эътироф мешавад.

Дар қисми 2 моддаи 210¹ КҔ ҟТ чунин ҳолатҳои вазнинкунанда муқаррар гардидаанд, ки агар кирдори дар диспозитсияи қисми 1 моддаи мазкур:

- а) такроран содир шуда бошад;
- б) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ содир шуда бошад;
- в) бо истифодаи мақоми хизматӣ содир шуда бошад.

Категорияи чинояте, ки дар қисми 2 моддаи 210¹ КҔ ҟТ муқаррар гардидааст, вазнин эътироф мешавад.

Дар қисми 3 моддаи 210¹ КҔ ҟТ чунин ҳолатҳои маҳсусан вазнинкунанда муқаррар гардидаанд, ки агар кирдори дар диспозитсияи қисмҳои 1 ва 2 моддаи мазкур:

- а) аз ҷониби гурӯҳи муташаккил содир шуда бошад;
- б) ба миқдори маҳсусан қалон содир шуда бошад;
- в) аз беэҳтиётӣ боиси марги инсон ё дигар оқибатҳои вазнин гашта бошад.

Тибқи эзоҳ ба моддаи 210¹ КҶ ҶТ, таҳти мағҳуми ворид намудан, истехсол ва ба муомилот баровардани дорувории бесифат, қалбакӣ (сохта) ва ба талаботи стандартҳои мукарраршуда ҷавобгӯйнабуда, инчунин дорувории муҳлати истифодааш гузаштаи дар ҳамин модда пешбинишуда ба миқдори маҳсусан қалон арзиши маводи дорувории аз як ҳазор нишондиҳанда барои ҳисобҳо зиёд фаҳмида мешавад

Таркиби ҷинояти дар банди «в» қисми 3 моддаи 210¹ КҶ ҶТ мукарраргардида моддӣ буда, аз лаҳзай фаро расидани оқибат дар намуда марги инсон ё дигар оқибатҳои вазнин, хотимаёфта ътироф мешавад. Дар сурати фаро нарасидани ин оқибатҳо, кирдори шаҳс бо қисми 1 ё 2 моддаи 210¹ КҶ ҶТ бандубаст карда мешавад.

Тарафи субъективии ҷинояти дар банди «в» қисми 3 моддаи 210¹ КҶ ҶТ пешбинигардида бо ду шакли гуноҳ содир карда мешавад: нисбат ба кирдор – қасд, нисбат ба оқибат – беэҳтиётӣ.

БОБИ XXXII **ЧИНОЯТХО БА МУҚОБИЛИ БЕХАТАРИИ ҲАРАКАТ** **ВА ИСТИФОДАИ НАҚЛИЁТ**

- § 1. Тавсифи умумии чиноятхо ба муқобили бехатарии ҳаракат ва истифодай нақлиёт**
- § 2. Чиноятхои бевосита ба вайрон кардани қоидаҳои бехатарии ҳаракат ва истифодай нақлиёт алоқамандбуда**
- § 3. Чиноятхои бевосита бо вайрон кардани қоидаҳои бехатарии ҳаракат ва истифодай нақлиёт вобастанабуда**
- § 4. Чиноятхои дигари нақлиётӣ**

§ 1. Тавсифи умумии чиноятхо ба муқобили бехатарии ҳаракат ва истифодай нақлиёт

Нишондодҳои оморӣ аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки имрӯзҳо вайрон кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, ки аз беэҳтиёти боиси расонидани зарари миёна ё зарари вазнин ба саломатии инсон, зарар ба миқдори калон ва ё аз беэҳтиёти боиси марги инсон мегардад, хело зиёд содир мешаванд ва ҳатто сол то сол шумораи онҳо меафзояд. Яъне, бехатарии ҳаракат дар роҳ ва истифодай воситай нақлиёт яке аз проблемаҳои замони мусоир гаштааст.

Ин чиноятхо барои чомеа аз он сабаб ҳавфноканд, ки хеле зиёд содир мешаванд. Бинобар ин, вайрон кардани қоидаҳои бехатарии роҳро мардум бо як овоз «фалокати роҳу нақлиёт» ё «садамаи нақлиётӣ» ном мегиранд, ки дар натиҷаи содир шудани он ба саломатии одамон зарари вазнин мерасонанд. "Фалокати роҳу нақлиёт" - ҳодисае, ки бо иштироки ҳатто як воситай нақлиёти ҳаракаткардаистода рӯй дода, боиси ҳалокат ё заҳмӣ шудани одамон, зарар дидани воситай нақлиёт, борҳо, иншоот ё дигар амвол гардидааст³⁸. Инчунин, аксарияти ҷабрдидағон ҳалок мегарданд ва ё зарари калони моддӣ ва ҷисмонӣ мебинанд.

³⁸ Қоидаҳои ҳаракат дар роҳ: қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз "29" июни соли 2017, № 323.

Соҳибони воситаҳои нақлиёт бояд заареро, ки воситаҳои нақлиёти онҳо расонидаанд, мувофиқи қарори мақомоти суд чуброн намоянд.

Дар сурати ҳалокати иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ соҳибони воситаҳои нақлиёт, ки бо айби онҳо ҳодисай нақлиёти роҳ рӯй додааст, ба оилаи шахси ҳалокшуда ё нонхӯрони ў ба андозаи маоши сесолаи шахси ҳалокшуда ёрдампулии яквакта мепардозанд, ки ин маблағ аз шахсони гунаҳгор ситонида мешавад. Дар ҳолати машрӯҳ шудани иштирокчии ҳаракат дар роҳ соҳибони воситаҳои нақлиёт ба вай аз маоши яксола то дусола ёрдампулии яквакта мепардозанд, ки ин маблағ аз шахсони гунаҳгор ситонда мешавад.

Ин албатта, аз эҳтимол дур нест, ки агар сиёсати давлат дар пешгирии чинояткории нақлиётӣ мавҷуд набошад, аксарияти одамон ҳаёти осоиштаи худ, дигарон ва ҷомеаеву давлатро барбод ҳоҳанд дод.

Яке аз сабабҳои зиёд шудани шумораи садамаҳои нақлиётӣ ва чиноятҳо дар ин самт эҳтимол дар он аст, ки дар замони истиклолият қисми зиёди роҳҳои автомобилгарди чумхурӣ таъмиру азнавсозӣ карда шудаанд. Чуноне ки дар Паёми соли гузашта Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Чумхурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олий иброз дошта буд, ки дар замони истиклолият беш аз 2000 километр роҳи мошингард, 190 километр роҳи оҳан ва зиёда аз 30 километр нақбҳои мошингузар ба маблағи умумии 11,4 миллиард сомонӣ мавриди истифода қарор дода шуданд³⁹.

Барои ҳамин, аксарияти садамаҳои нақлиётӣ, ки оқибатҳои ноҳушро ба бор меоваранд, дар натиҷаи баланд кардани суръати ҳаракат дар роҳ ва баъдан идора карда натавонистани автомобил руҳ медиҳанд.

Яке аз василаҳои ҳифзи муносибатҳои ҷамъияти дар самти таъмини фаъолияти мұттадили нақлиёт тавсасути қонунгузории чиноятӣ ба амал бароварда мешавад.

Қонунгузории чиноятӣ аввалин бор дар таърихи қонунгузории кишвар, дар боби алоҳида чиноятҳо ба мүқобили ҳаракат ва истифодаи нақлиётро мұқаррар намуд, ки он боби 23-ро дар бар гирифта, аз моддаи 211 оғоз шуда, бо моддаи 219 КҶ ҶТ ба охир мерасад, яъне ёздаҳ таркибро дар бар мегирад.

³⁹ Паёми Президенти Чумхурии Тоҷикистон - Пешвои миллат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Чумхурии Тоҷикистон (аз 22 декабри соли 2016).

Назарияи ҳуқуқи чиноятӣ тамоми чиноятҳои ба муқобили ҳаракат ва истифодабарии нақлиётро ба се зергуруӯх тақсим мена-мояд:

1. Чиноятҳое, ки бевосита бо вайрон кардани қоидаҳои бехатарии ҳаракат ва истифодабарии нақлиёт алоқаманд буда (моддаҳои 211, 212, 212¹, 212², 216, 218, 219 КҶ ҏТ);

2. Чиноятҳое, ки бевосита бо вайрон кардани қоидаҳои бехатарии ҳаракат ва истифодабарии нақлиёт алоқаманд набуда (моддаҳои 213 ва 217 КҶ ҏТ);

3. Дигар чиноятҳои нақлиётӣ (моддаҳои 214 ва 215 КҶ ҏТ).

Мутобиқи боби 23 КҶ ҏТ чиноятҳо ба муқобили бехатарии ҳаракат ва истифодаи нақлиёт - ин кирдорҳои (ҳаракат ё бехар-катии) ба ҷамъият ҳавфнок, гунаҳгорона ва зиддиҳукуқие мебо-шанд, ки ба бехатарии ҳаракат ва истифодаи нақлиёт таҷовуз намуда, ба муносибатҳои ҷамъиятии дар ин самт ҷойдошта, зарари гуногун мерасонанд.

Дар зери мағҳуми «чиноятҳои нақлиётӣ» кирдорҳои ба ҷамъият ҳавфноки бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшавандае фаҳми-да мешавад, ки фаъолияти мұттадили бехатарии ҳаракат ва исти-фодаи воситаи нақлиёти роҳи оҳан, ҳавой, обӣ, магистралӣ ва ди-гар воситаҳои нақлиёте, ки ба таҳдиди расонидани зарар ба сало-матии одамон, марг ё ба моликияти онҳо инчунин, расонидани чу-нин зарарро доро мебошанд, фаҳмида мешавад⁴⁰.

Бехатарии ҳаракат дар роҳ – ин чунин ҳолате мебошад, ки инъикоскунандай дараҷаи муҳофизати иштирокчиёни он аз ҳоди-саҳои роҳу нақлиёт ва оқибатҳои онҳо аст.

Бехатарии истифодаи нақлиёт бошад, чунин ҳолати мавҷуди-яти низоми нақлиётиеро меноманд, ки ба таъмини даҳлнопазирии ҳаёт ва саломатии одамон, бехатарии молу мулк ва муҳити зист ра-вона карда шудааст.

Қайд намудан ба маврид аст, ки барои дуруст муқаррар ва бандубости меъёрҳои боби 23 КҶ ҏТ баъзе аз хусусиятҳои ин боб бояд ба инобат гарифта шавад.

Аввалан, зикр кардан зарур аст, ки меъёрҳои боби 23 КҶ ҏТ хусусияти бланкетӣ доранд. Диспозитсия бланкетӣ чунин диспо-зитсия мебошад, ки дар он на ҳамаи алломатҳои таркиби чиноят пешбинӣ карда шудааст. Барои муйаян кардани алломатҳои тарки-би ин чиноят, ки дар диспозитсия нишон дода нашудааст, ба меъёрҳои дигари соҳаҳои ҳуқуқ назар кардан зарур мебошад. Ба ин

⁴⁰ Ниг.: Алексеев Н.С. Транспортные преступления. ЛГУ, 1957. С. 147; Россий- ское уголовное право / под ред. Э.Ф. Побегайло. М., 2008. Т. 2. С. 531.

гурӯҳ санадҳои меъёрии хукуқӣ, Қонуни ҶТ “Дар бораи ҳаракат дар роҳ” аз 04.11.1995, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи нақлиёт” аз 29 ноябри соли 2000, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи роҳҳои автомобилгард ва фаъолияти роҳдорӣ” аз 25 июни соли 2021 ва «Қоидаҳои ҳаракат дар роҳҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки аз 29 июни соли 2017 № 323 аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шудааст, дохил кардан мумкин аст.

Дувум, ҳангоми бандубости ҷиноятҳои ин боб ҳусусиятҳои предмети моддаҳои алоҳидай он ба назар гирифта шавад. Ҷунки предмети баъзе аз ҷиноятҳои ин боб, масалан, моддаи 211 (нақлиёти роҳи оҳан, ҳавой ё обӣ) аз моддаи 212 КҔ ҟТ (нақлиёти автомобилий ё дигар нақлиёти механикӣ) чун аломати фарқунандай инҳо баромад мекунанд.

Сеюм, ҳатман зарур аст, ки оқибати дар моддаҳои алоҳидай ин боб пешбинишуда бояд фаро расанд. Дар сурати мавҷуд будани ҳаракатҳои дар диспозитсияи моддаҳои алоҳидай боби 23 КҔ ҟТ пешбинишуда, вале набудани оқибати муайян дар намуди зарари миёна ё вазнини ҷисмонӣ, марги инсон ё зарар ба миқдори қалон кирдori шахс ҷиноят ҳисобида намешавад.

Чорум, бояд байни кирдori содиршуда ва оқибати муайяни дар моддаи алоҳидай боби 23 КҔ ҟТ пешбинишуда, алоқаи сабабӣ мавҷуд бошад ва он бояд муқаррар карда шавад. Масалан, Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар банди аввали қарори худ аз 18 декабри соли 2009 № 28 “Дар бораи таҷрибаи судӣ оид ба ҷиноятҳои вайрон қардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодай воситаҳои нақлиёт, инчунин гайриқонунӣ ҳай карда бурдани автомобил ё дигар воситаҳои нақлиёт бидуни мақсади тасарруф” дарҷ гардидааст, ки дикқати мақомоти пешбуруди парвандai ҷиноятӣ ба он ҷалб карда шавад, ки ҷавобгарӣ барои ҷинояти дар моддаи 212 КҔ ҟТ пешбинишуда, танҳо дар сурати фарорасии оқибатҳои дар моддаи мазкур нишондода ба миён омада метавонад, агар аз ҷониби шахс вайрон намудани қоидаҳои ҳаракати роҳ ё ин ки истифодабарии воситаҳои нақлиёт бо оқибатҳои ба амаломада, алоқаи сабабӣ дошта бошанд⁴¹.

Ҳамин тавр, хулоса қардан мумкин аст, ки ҳамаи ҷиноятҳои дар боби 23 пешбинишуда, ба гайр аз моддаи 217 – вайрон қардани қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми соҳтмон, истифодабарӣ ва таъмири

⁴¹ Маҷмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 112.

хатҳои қубури магистралӣ бевосита ба бехатарӣ ва истифодабарии воситаҳои нақлиёт алоқаманданд.

Инчунин, барои дуруст муайян кардани табииати ҳуқуқии чиноятии чиноятҳо ба муқобили бехатарии ҳаракат дар роҳ ва истифодай воситаҳои нақлиёт, ҳатман бояд аломатҳои объективӣ ва субъективии таркиби онҳо муайян карда шаванд.

Қонунгузор дар боби 23 КҶ ҶТ чиноятҳо ба муқобили бехатарии ҳаракат ва истифодай нақлиётро муттаҳид сохтааст.

Ҳамин тавр объекти намудии чиноятҳо ба муқобили бехатарии ҳаракат ва истифодай нақлиёт – муносибатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории чинояти ҳифзшавандае, ки бехатарии ҳаракат ва истифодай нақлиётро таъмин менамояд, эътироф мешавад.

Аз рӯйи нишонаи объекти бевоситай чиноят, чиноятҳо ба муқобили бехатарии ҳаракат ва истифодай воситаҳои нақлиёт (боби 23 КҶ ҶТ) ба се зергурӯҳ чудо карда мешаванд:

1. Ҷиноятҳои бевосита ба вайрон кардани қоидаҳои бехатарии ҳаракат ва истифодай нақлиёт алоқамандбуда:

- Вайрон кардани қоидаҳои бехатарии ҳаракат ва истифодай нақлиёти роҳи оҳан, ҳавоӣ ё обӣ – моддаи 211 КҶ ҶТ;
- Вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодай воситаҳои нақлиёт – моддаи 212 КҶ ҶТ;
- Идора намудани воситай нақлиёт бо раками қайди давлатии бегона, раками қалбакӣ ва ё тайёр кардани ракамҳои қалбакии қайди воситай нақлиёт – моддаи 212¹ КҶ ҶТ;
- Идора кардани воситай нақлиёт аз тарафи шахсе, ки ҳуқуқи ронандагӣ надорад ва дар ҳолати мастӣ қарор дорад – моддаи 212² КҶ ҶТ;
- Вайрон кардани қоидаҳое, ки кори бехатарии нақлиётро таъмин менамояд – моддаи 216 КҶ ҶТ;
- Вайрон кардани қоидаҳои парвози байналмилалӣ – моддаи 218 КҶ ҶТ.

2. Ҷиноятҳои бевосита бо вайрон кардани қоидаҳои бехатарии ҳаракат ва истифодай нақлиёт вобастанабуда:

- Таъмири бадсифати роҳҳо, воситаҳои нақлиёт ва ба истифода баровардани онҳо бо норасоиҳои техникий моддаи – 213 КҶ ҶТ;
- Вайрон кардани қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми соҳтмон, истифодабарӣ ва таъмири хатҳои қубури магистралӣ – моддаи 217 КҶ ҶТ.

3. Чиноятхой дигари нақлиётӣ:

- Корношоям соҳтани воситаҳои нақлиёт ё роҳҳо – моддаи 214 КҶ ҶТ;

- Файриқонунӣ дар нақлиёти ҳавоӣ бо худ бурдани моддаҳои таркандა ё зуддаргиранда – моддаи 215 КҶ ҶТ.

Объекти бевоситаи иловагӣ ҳамеша дар меъроҳои мушаххаси Қисми маҳсуси КҶ ҶТ, ки чавобгариро барои чиноятхои дуобъекта ё бисёробъекта муқаррар мекунад, нишон дода мешавад. Мисол, агар вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодай воситаҳои нақлиёт боиси марги ҷабрдидаи вайрон кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва истифодай воситаи нақлиёт (қисми 2 моддаи 212 КҶ ҶТ) гардида бошад, дар ин ҷо объекти бевоситаи асосӣ – муносибатҳое, ки бехатарии ҳаракат ва истифодай воситаи нақлиётро таъмин менамоянд, объекти бевоситаи иловагӣ бошад, - ҳаёти шахс баромад мекунад. Объекти бевоситаи иловагӣ дар ҷунин таркибҳои чиноятҳо ҳатмӣ ба ҳисоб рафтга, мавҷудияти он хусусият ва дараҷаи ба ҷамъият ҳавғонкӣ кирдорро баландтар мекунад ва бояд дар назар дошт, ки объекти бевоситаи иловагӣ бо объекти гурӯҳӣ дар як сатҳ қарор надорад.

Ҳамин тавр, ҷунин чиноятҳо ба муқобили бехатарии ҳаракат ва истифодай нақлиёт объекти бевоситаи асосӣ ва объекти бевоситаи иловагиро доро мебошанд:

1. Қисмҳои 1, 2, 3 моддаи 211 КҶ ҶТ: объекти бевоситаи асосии чиноят – муносибатҳое, ки бехатарии ҳаракат ва истифодай нақлиётро таъмин менамоянд; объекти бевоситаи иловагии ин чиноят – бехатарии саломатӣ ва ҳаёти инсон;

2. Қисмҳои 1, 2, 3 моддаи 212 КҶ ҶТ: объекти бевоситаи асосии чиноят – муносибатҳое, ки бехатарии ҳаракат ва истифодай нақлиётро таъмин менамоянд; объекти бевоситаи иловагии ин чиноят – бехатарии саломатӣ ва ҳаёти инсон;

3. Қисмҳои 1, 2, 3 моддаи 213 КҶ ҶТ: объекти бевоситаи асосии чиноят – муносибатҳое, ки бехатарии ҳаракат ва истифодай нақлиётро таъмин менамоянд; объекти бевоситаи иловагии ин чиноят – бехатарии саломатӣ ва ҳаёти инсон;

4. Қисмҳои 1, 2, 3 моддаи 214 КҶ ҶТ: объекти бевоситаи асосии чиноят – муносибатҳое, ки бехатарии ҳаракат ва истифодай нақлиётро таъмин менамоянд; объекти бевоситаи иловагии ин чиноят – бехатарии саломатӣ ва ҳаёти инсон;

5. Қисмҳои 1, 2, 3 моддаи 216 КҶ ҶТ: объекти бевоситаи асосии чиноят – муносибатҳое, ки бехатарии ҳаракат ва истифодай

нақлиётро таъмин менамоянд; обьекти бевоситай иловагии ин чиноят – бехатарии саломатӣ ва ҳаёти инсон;

6. Моддаи 219 КҶ ҶТ: обьекти бевоситай асосии чиноят – муносибатҳое, ки бехатарии ҳаракат ва истифодаи нақлиёти роҳи оҳанро таъмин менамоянд; обьекти бевоситай иловагии ин чиноят – бехатарии саломатӣ ва ҳаёти инсон.

Чунин чиноятҳо ба муқобили бехатарии ҳаракат ва истифодаи нақлиёт дорои обьекти бевоситай факултативӣ мебошанд:

1. Моддаи 211 КҶ ҶТ: обьекти бевоситай факултативии чиноят – муносибатҳои бо қонунгузории чиноятӣ хифзшавандае, ки муносибатҳои молумулкиро ба танзим медароранд;

2. Моддаи 213 КҶ ҶТ: обьекти бевоситай факултативии чиноят – муносибатҳои бо қонунгузории чиноятӣ хифзшавандае, ки муносибатҳои молумулкиро ба танзим медароранд;

3. Моддаи 214 КҶ ҶТ: обьекти бевоситай факултативии чиноят – муносибатҳои бо қонунгузории чиноятӣ хифзшавандае, ки муносибатҳои молумулкиро ба танзим медароранд;

4. Моддаи 216 КҶ ҶТ: обьекти бевоситай факултативии чиноят – муносибатҳои бо қонунгузории чиноятӣ хифзшавандае, ки муносибатҳои молумулкиро ба танзим медароранд;

5. Моддаи 217 КҶ ҶТ: обьекти бевоситай факултативии чиноят – муносибатҳои бо қонунгузории чиноятӣ хифзшавандае, ки муносибатҳои молумулкиро ба танзим медароранд;

6. Моддаи 219 КҶ ҶТ: обьекти бевоситай факултативии чиноят – муносибатҳои бо қонунгузории чиноятӣ хифзшавандае, ки муносибатҳои молумулкиро ба танзим медароранд.

Тарафи обьективии чиноятҳо ба муқобили бехатарии ҳаракат ва истифодаи воситаҳои нақлиёт дар шакли ҳаракат ё дар шакли бехаракатӣ, инчунин ҳам дар шакли ҳаракат ва ҳам дар шакли бехаракатӣ содир карда мешаванд.

Чунин чиноятҳо ба муқобили бехатарии ҳаракат ва истифодаи воситаҳои нақлиёт танҳо дар шакли ҳаракат содир карда мешаванд:

1. Идора намудани воситаи нақлиёт бо рақами қайди давлатии бегона, рақами қалбакӣ ва ё тайёр кардани рақамҳои қалбакии қайди воситаҳои нақлиёт – моддаи 212¹ КҶ ҶТ;

2. Идора кардани воситаи нақлиёт аз тарафи шахсе, ки хукуқи ронандагӣ надорад ва дар ҳолати мастӣ қарор дорад – моддаи 212² КҶ ҶТ;

3. Вайрон кардани қоидаҳои парвози байналмилалӣ – моддаи 218 КҶ ҶТ;

4. Корношоям сохтани воситаҳои нақлиёт ё роҳҳо – моддаи 214 КҶ ҶТ;

5. Файриқонунӣ дар нақлиёти ҳавоӣ бо худ бурдани моддаҳои таркандӣ ё зуддаргиранда – моддаи 215 КҶ ҶТ;

6. Ҳудсарона бидуни зарурат боздоштани поезд – моддаи 219 КҶ ҶТ;

7. Вайрон кардани қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми сохтмон, истифодабарӣ ва таъмири ҳатҳои қубури магистралӣ – моддаи 217 КҶ ҶТ.

Чунин чиноятҳо ба муқобили бехатарии ҳаракат ва истифодай нақлиёт, ҳам дар шакли ҳаракат ва ҳам дар шакли беҳаракатӣ содир карда мешаванд:

1. Вайрон кардани қоидаҳои бехатарии ҳаракат ва истифодай нақлиёти роҳи оҳан, ҳавоӣ ё обӣ – моддаи 211 КҶ ҶТ;

2. Вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодаи воситаҳои нақлиёт – моддаи 212 КҶ ҶТ;

3. Таъмири бадсифати роҳҳо, воситаҳои нақлиёт ва ба истифода баровардани онҳо бо норасоиҳои техникӣ – моддаи 213 КҶ ҶТ;

4. Вайрон кардани қоидаҳое, ки кори бехатарии нақлиётро таъмин менамоянд – моддаи 216 КҶ ҶТ.

Ҳамин тавр, **тарафи объективии** чиноятҳо ба муқобили бехатарии ҳаракат ва истифодай нақлиётро кирдор ҳам дар шакли ҳаракат ва ҳам дар шакли беҳаракатӣ ташкил медиҳад.

Таркиби баязе аз чиноятҳо ба муқобили бехатарии ҳаракат ва истифодаи нақлиёт моддӣ (материалӣ) ба ҳисоб мераванд. Ин мазмуни онро дорад, ки нишонаи ҳатмии ин қабил чиноятҳо ба муқобили бехатарии ҳаракат ва истифодай нақлиёт, оқибати чиноятӣ дар намудҳои зерин ба ҳисоб мераванд:

- ба саломатии инсон зарари вазнин ё миёна расонидааст ё зарар ба миқдори калон ворид намудааст – қисми 1 моддаҳои 211, 212, 213, 214, 216, 217 КҶ ҶТ;

- боиси марги инсон гардида бошад – қисми 2 моддаҳои 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, (қисми1) - 219 КҶ ҶТ;

- боиси марги ду ва ё зиёда шахс ё боиси дигар оқибатҳои вазнин гардида бошад – қисми 3 моддаҳои 211, 212, 213, 214, (қисми 2) – 215, 216 (ё боиси садама гардида бошад), 217 КҶ ҶТ;

Таркиби боқимонда чиноятҳо ба муқобили бехатарии ҳаракат ва истифодаи нақлиёт расмӣ мебошанд, яъне аз лаҳзаи содир намудани кирдори ба ҷамъият ҳавфнок, новобаста аз фаро расида ни оқибати чиноят, хотимаёфта эътироф мешаванд.

Чой, вакт, тарз, олоту воситай содир намудани чиноят ба сифати нишонаҳои иловагии тарафи объективии чиноятҳо ба муқобили бехатарии ҳаракат ва истифодаи нақлиёт баромад карда метавонанд.

Тарафи субъективии чиноятҳо ба муқобили бехатарии ҳаракат ва истифодаи нақлиётро гуноҳ ҳам дар шакли қасд ва ҳам дар шакли беэҳтиётӣ ташкил медиҳад.

Тарафи субъективии идора намудани воситай нақлиёт бо рақами қайди давлатии бегона, рақами қалбакӣ ва ё тайёр кардани рақамҳои қалбакии қайди воситай нақлиёт (моддаи 212¹ КҔ ЧТ), идора кардани воситай нақлиёт az тарафи шахсе, ки ҳуқуки ронандагӣ надорад ва дар ҳолати мастӣ қарор дорад (моддаи 212² КҔ ЧТ), гайриқонунӣ дар нақлиёти ҳавоӣ бо худ бурдани моддаҳои тарканда ва ё зуд даргиранда (моддаи 215 КҔ ЧТ), вайрон кардани қоидаҳои парвози байнамилӣ (моддаи 218 КҔ ЧТ)-ро гуноҳ дар шакли қасдана ташкил медиҳад. Бокимонда ҳамаи чиноятҳо ба муқобили бехатарии ҳаракат ва истифодаи нақлиёт az гуноҳ дар шакли беэҳтиётӣ иборат мебошанд.

Аломатҳои иловагии (факултативии) тарафи субъективии чиноят дар чиноятҳо ба муқобили бехатарии ҳаракат ва истифодаи нақлиёт ҳамчун аломати ҳатмӣ баромад наменамоянд ва мумкин аст, ки дар вакти фардикунонии ҷазо ба инобат гирифта шаванд.

Субъекти чиноятҳо ба муқобили бехатарии ҳаракат ва истифодаи нақлиётро шахсони воқеии мукаллафе, ки дар вакти содир намудани ин чиноятҳо ба синни чордаҳ ва шонздаҳсолагӣ расидаанд, инчунин дар баъзе мавридҳои дигар субъекти маҳсусро ташкил медиҳанд.

Субъекти моддаи 214 КҔ ЧТ (корношоям соҳтани воситай нақлиёт ё роҳҳо)-ро шахси воқеии мукаллафи ба синни чордаҳсола расида ташкил медиҳад.

Субъекти чунин чиноятҳо ба муқобили бехатарии ҳаракат ва истифодаи нақлиётро шахси воқеии мукаллафи ба синни шонздаҳсола расида ташкил медиҳад:

1. Идора намудани воситай нақлиёт бо рақами қайди давлатии бегона, рақами қалбакӣ ва ё тайёр кардани рақамҳои қалбакии қайди воситай нақлиёт (моддаи 212¹ КҔ ЧТ);

2. Идора кардани воситай нақлиёт az тарафи шахсе, ки ҳуқуки ронандагӣ надорад ва дар ҳолати мастӣ қарор дорад (моддаи 212² КҔ ЧТ);

3. Гайриқонунӣ дар нақлиёти ҳавоӣ бо худ бурдани моддаҳои тарканда ва ё зуддаргиранда (моддаи 215 КҔ ЧТ);

4. Вайрон кардани қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми соҳтмон, истифодабарӣ ва таъмири хатҳои қубури магистралӣ (моддаи 217 КҶ ҶТ);

5. Вайрон кардани қоидаҳои парвози байналмилалий (моддаи 218 КҶ ҶТ);

6. Ҳудсарона бидуни зарурат боз доштани поезд (моддаи 219 КҶ ҶТ).

Шахси воқеии мукаллафе, ки дар вақти содир намудани ин чиноятҳо ба синни шонздаҳсолагӣ (чордаҳсолагӣ) расидааст, мағхуми субъекти умумии чиноят эътироф мешавад. Агар, гайр аз нишонаҳои шахси воқеӣ будан, мукаллаф будан ва ба синни шонздаҳсолагӣ (чордаҳсолагӣ) расидан, ки субъекти умумии чиноятро ифода мекунанд, дорои нишонаҳои иловагӣ бошад (шаҳрвандӣ, синну сол, муносибати хештаборӣ, ҷинс, фаъолияти қасбӣ, сирри хизматӣ, аз рӯйи мансаб, уҳдадориҳои ҳарбӣ ва ғ), пас он ҳамчун субъекти маҳсус эътироф мешавад.

Субъекти чунин чиноятҳо ба муқобили бехатарии ҳаракат ва истифодай нақлиётро маҳсус ташкил медиҳад:

1. Вайрон кардани қоидаҳои бехатарии ҳаракат ва истифодай нақлиёти роҳи оҳан, ҳавоӣ ё обӣ (моддаи 211 КҶ ҶТ);

2. Вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодай воситаҳои нақлиёт (моддаи 212 КҶ ҶТ);

3. Таъмири бадсифати роҳҳо, воситаҳои нақлиёт ва ба истифода баровардани онҳо бо норасоиҳои техникӣ (моддаи 213 КҶ ҶТ);

4. Вайрон кардани қоидаҳое, ки кори бехатарии нақлиётро таъмин менамоянд (моддаи 216 КҶ ҶТ).

Дараҷаи ба ҷамъият ҳавғонокии чиноятҳо ба муқобили бехатарии ҳаракат ва истифодай нақлиёт аз се категорияи ин чиноятҳо иборат мебошанд:

1. Категорияи чинояти начандон вазнин ба муқобили бехатарии ҳаракат ва истифодай нақлиёт: қисми 1-2 моддаи 211, қисми 1-2 моддаи 212, қисмҳои 1-2 моддаи 212¹, моддаи 212², қисми 1-2 моддаи 213, қисми 1-2 моддаи 214, қисми 1-2 моддаи 216 ва қисми 1-2 моддаи 217 КҶ ҶТ;

2. Категорияи чинояти дараҷаи миёна ба муқобили бехатарии ҳаракат ва истифодай нақлиёт: қисми 3 моддаи 211, қисмҳои 3, 4 ва 5 моддаи 212, қисми 3 моддаи 213, қисми 3 моддаи 214, қисми 1 моддаи 215, қисми 3 моддаи 216 ва қисми 3 моддаи 217 КҶ ҶТ;

3. Категорияи чинояти дараҷаи вазнин ба муқобили бехатарии ҳаракат ва истифодай нақлиёт: қисми 2 моддаи 215 КҶ ҶТ.

§ 2. Чиноятахой бевосита ба вайрон кардани қоидаҳои бехатарии ҳаракат ва истифодай нақлиёт алоқамандбуда

Вайрон кардани қоидаҳои бехатарии ҳаракат ва истифодай нақлиёти роҳи оҳан, ҳавоӣ ё обӣ

Вайрон кардани қоидаҳои бехатарии ҳаракат ва истифодай нақлиёти роҳи оҳан, ҳавоӣ ё обӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 211 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст. Ин модда аз се қисм иборат аст.

Вайрон кардани қоидаҳои бехатарии ҳаракат ва истифодай нақлиёти роҳи оҳан, ҳавоӣ ё обӣ дар моддаи 83 Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон соли 1961 ҳамчун чиноят пешбинӣ гардида буд.

Дар моддаи 83 Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон номи ин модда каме дигар буд, яъне вайрон кардани қоидаҳои бехатарии ҳаракат ва истифода бурдани нақлиёт ном дошт ва аз ду қисм иборат буд. Моддаи 83 Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон ҳамон вақт чиноят эътироф мешуд, ки агар қоидаҳои бехатарии ҳаракат ва истифодабарии нақлиёти роҳи оҳан, нақлиёти обӣ ё ҳавоиро вайрон кардани коркуни нақлиёт, ки ин боиси рӯй додани ҳодисаҳои бадбахтии одамон, чаппа, гарк ё дучори дигар ҳалокат шудани поезду киштӣ ё ки боиси рӯй додани дигар хел оқибатҳои вазнин гардида бошад, инчунин бадсифат таъмир кардани воситаҳои нақлиёт, роҳҳо, воситаҳои сигналдизӣ ва алоқа, ки боиси рӯй додани ҳамон гуна оқибатҳо гардидааст⁴².

Аммо, тибқи муқаррароти диспозитсияи моддаи 211 КҶ ҶТ вайрон кардани қоидаҳои бехатарии ҳаракат ё истифодай нақлиёти роҳи оҳан, ҳавоӣ ё обӣ аз ҷониби шахсе чиноят эътироф мешавад, ки вобаста ба корҳои иҷронамуда ё вазифаҳои ишғолнамудааш уҳдадор шудааст ин қоидаҳоро риоя қунад, агар ин кирдор аз беҳтиёти ба саломатии инсон зарари вазнин ё миёна расонидааст ё зарар ба миқдори калон ворид намудааст.

Дар моддаи 211 КҶ ҶТ мақомоти қонунгузор ду таркиби чинояти ба ҳам монанд, vale алоҳидаро пешбинӣ намудааст. Якум вайрон кардани қоидаҳои бехатарии ҳаракати нақлиёти роҳи оҳан, ҳавоӣ ё обӣ ва дуюм, иҷро накардани уҳдадориҳо оид ба истифодай нақлиёт аз ҷониби шахсе, ки тибқи қонун уҳдадор буд, онро иҷро намояд.

Диспозитсияи моддаи тафсиршаванд ба бланкетӣ буда, дар он вайрон кардани қоидаҳои бехатарии ҳаракат ва истифодабарии

⁴² Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон: Бо тағиироту иловаҳо, ки то 1 июни соли 1988 дохил карда шудаанд. Душанбе: Ирфон, 1989. 224 с.

нақлиёт шарҳ дода нашудааст ва барои муайян кардани ин мағхумҳо ба дигар санадҳое, ки бехатарии ҳаракат ва истифодабарии ин намудҳои нақлиётро таъмин менамояд, назар кардан даркор аст.

Ҳамин тарик, мувофиқи Қоидаҳои ҳаракат дар роҳ – бехатарии ҳаракат дар роҳ – ҳолати раванди мазкур буда, инъикоскундандаи дараҷаи муҳофизати иштирокчиёни он аз ҳодисаҳои роҳу нақлиёт ва оқибатҳои онҳо аст.

Таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ - фаъолияте мебошад, ки барои пешгирии сабабҳои ба амал омадани ҳодисаҳои роҳу нақлиёт, сабук гардонидани вазнинии оқибатҳои он нигаронида шудааст.

Нақлиёт – соҳаи истеҳсолоти моддиест, ки қашонидани борҳо, мусоғирҳо ва бағочро амалӣ мегардонад.

Объекти хелии (гурӯҳи) чинояти мазкурро фаъолияти мұттадили бехатарии ҳаракат ва истифодаи воситаи нақлиёти роҳи оҳан, обӣ ва ҳавой ташкил медиҳад.

Дар адабиёти ҳуқуқӣ объекти хелии (гурӯҳи) ин чиноят ба маъноҳои гуногун зикр гардидааст, ба монанди «мұносибатҳои ҷамъиятие, ки бехатарии ҳаракат ва истифодабарии воситаи нақлиётро таъмин менамоянд»⁴³.

Объекти асосии ин чиноят – ин мұносибатҳои бо қонун-гузории чиноятӣ ҳифзшаванде мебошад, ки бехатарии фаъолияти нақлиёти роҳи оҳан, ҳавой ва обиро таъмин менамояд, ки имконияти иҷрои интиқоли мусоғирон ва бор бе таҳдид ба ҳаёт ва саломатии одамон, вайрон ё несту нобуд кардан амвол зохир мегардад.

Ба сифати объекти иловагии қисми 1 ин чиноят саломатии инсон ва шаҳрванд баромад мекунад.

Ба сифати объекти иловагии қисми 2 ва 3 ин чиноят ҳаёти инсон ва шаҳрванд баромад мекунад.

Объекти факултативии ин чиноят – моликият ва амволи ғайр мебошад.

Ба сифати предмети чинояти мазкур воситаҳои нақлиётие баромад карда метавонанд, ки дар диспозитсияи модда қайд шудаанд (ба монанди нақлиёти роҳи оҳан, ҳавой ва обӣ).

⁴³ См., например: Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / под ред. Б.В. Здравомыслова. М., 1996. С. 328; Уголовное право Российской Федерации / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Парога, А.И. Чучаева. М., 2011. С. 533.

Дар зери мафхуми «нақлиёти роҳи оҳан» ҳамаи воситаҳои нақлиёти фаҳмида мешавад, ки дар релс ҳаракат мекунанд ва ҳамчунин ба ин намуди воситаҳои нақлиёт роҳҳои даромадгоҳи ташкилотҳои истеҳсолӣ, роҳҳои оҳани камбари таъйиноташон махсус дохил мешаванд. Ба ин воситаҳои нақлиёт локомотив, тепловоз ва гайраҳо дохил мешаванд.

Нақлиёти ҳавоӣ – ин ҳамаи авиатсияи шаҳрвандӣ (гражданӣ) ва ҳамаи воситаҳои ҳавопаймоие мебошанд, ки таъйиноти мусо-фиркашӣ ва ё боркашии шаҳрвандӣ доранд. Ба ин гурӯҳӣ воситаҳои нақлиёти ҳавоӣ дохил мешаванд: тайёраҳо, вертолётҳо, планеру дережаблҳо, аэростатҳо ва дигар нақлиёте, ки ба инҳо монанданд.

Тобеияти идоравии воситаҳои нақлиёти дар боло нишондо-дашуда аҳаммият надорад.

Ба нақлиёти обӣ – ҳамаи киштиҳои худгард, новобаста аз то-беъиятиашон ва бо бақайдигрии дар обанборҳо ва бандарҳои баҳрӣ-тиҷоратӣ дохил мешаванд. Воситаҳои нақлиёти обие, ки худгард нестанд, лекин ба воситаи санадҳои меъёрии идоравӣ ба нақлиёти обӣ дохил карда шудаанд, предмети чинояти мазкурро ташкил карда наметавонанд.

Киштиҳои ҳавоии ҳарбӣ предмети ин чиноятро ташкил намекунанд, аммо вайрон кардани бехатарии ҳаракат ва истифодаи чунин воситаҳои нақлиёт аз рӯйи моддаи 390 КЧ ҶТ баҳо дода мешавад.

Бехатарии фаъолияти автомашина, трамвай, троллейбусҳо ва дигар воситаҳои меҳаникӣ аз тарафи моддаи 212 КЧ ҶТ ҳифз карда мешавад⁴⁴.

Тарафи объективии моддаи мазкур аз кирдорҳои зерин иборат мебошад:

- кирдори ба ҷамъият ҳавфнок – дар шакли ҳаракат ё бехара-катӣ (вайрон кардани қоидаҳои бехатарии ҳаракати нақлиёти роҳи оҳан, ҳавоӣ ё обӣ, вайрон кардани қоидаҳои бехатарии истифодаи воситаҳои нақлиёти номбаршуда);

- оқибати ба ҷамъият ҳавфнок (расонидани зарари миёна ва вазнин ба саломатии одам ё ба микдори калон расонидани зарар ба амволи он ё боиси марғ ё боиси дигар оқибатҳои вазнин);

- робитай сабабӣ байни кирдори ба ҷамъият ҳавфнок ва оқи-батҳои ба ҷамъият ҳавфнок.

⁴⁴ Тафсир ба КЧ ҶТ // Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 530.

Бехатарии ҳаракат дар роҳ ва истифодабарии воситаи нақлиётӣ роҳи оҳан, ҳавоӣ ё оби аз тарафи якчанд қонунҳо ба танзим дароварда мешавад, ба монанди: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи роҳҳои автомобилгард ва фаъолияти роҳдорӣ» аз 23 апрели соли 2002, № 261; Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи нақлиёт» аз 28.12.2013 с. № 1050; Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳаракат дар роҳ» аз 18.07.2017 с., № 1458; Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи амнияти нақлиётӣ» аз 03 июля соли 2012, № 847; КҶ ҶТ аз 21.05.1998 с; Кодекси ҳуқуқвайронкуни маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017 с., № 1466; Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи қоидаҳои ҳаракат дар роҳҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 29 июня соли 2017 № 323.

Вайрон кардани қоидаҳои бехатарии ҳаракат ва истифодаи нақлиёт дар моддаи мазкур чунин ифода ёфтааст:

- дар нақлиёти роҳи оҳан - набудани мушоҳида доир ба холӣ будан ё набудани роҳ, ҳудсарона ишғол кардани роҳ, надодани сигнал, баланд кардани суръат дар чойи манъшуда ва ғайра;

- дар нақлиёти ҳавоӣ – ичро накардани нақшаи парвоз, инкор кардани талаботе, ки ба парвоз ва экипаж пешбинӣ шудааст, риоя накардани техникаи ҳавонаварӣ;

- вайрон кардани дарвозаи парвоз ва фурудоӣ, вайрон кардани хати парвоз ва ғайра.

Кирдори ба ҷамъият ҳавфноки содиршуда ҳамон вақт таркиби ин ҷиноятро ташкил мекунад, ки он қоидаҳои дар меъёрҳои ҳуқуқӣ ҷойдоштаро вайрон кунанд. Вайрон кардани ҷораҳои эҳтиёти умумии қабулшуда таркиби ҷиноятро ташкил намедиҳанд. Зеро ҳангоми вайрон кардани қоидаҳои ҳаракат ва истифодаи нақлиёт, мақомоти тафтишотӣ ва суд вучуд доштани ҷиноятро бо ибораҳои “ҷораҳои эҳтиётиро наидидааст”, “асосҳои ҷораҳои зарурӣро наандешидааст” ва ғайра асоснок карда наметавонанд. Аз рӯйи ҳар як парванда бояд аниқ муайян карда шавад, ки қадом қоида вайрон карда шудааст ва шахси гунахгор вазифадор буд, ки ин қоидаҳоро риоя кунад.

Дар зери мағҳуми “вайрон кардани қоидаҳо”, ки дар моддаи мазкур гуфта шудааст, гунахгорона содир кардани ҳаракатҳое, ки ба танзими ҳуқуқии бехатарии ҳаракат ва истифодаи нақлиёти роҳи оҳан, ҳавоӣ ва нақлиёти обӣ зидбуда ё ки ичро накардани қоидаҳои бехатарӣ фаҳмида мешавад.

Бехатарии кори нақлиёт на фақат аз таҷхизотҳои техникии ӯ вобаста аст, балки аз тарзи дуруст риоя кардани қоидаҳои ҳаракат ва истифодабарии воситаҳои нақлиёт низ вобаста аст.

Вайрон кардани қоидаҳои дар қонун пешбинишуда бо роҳи ҳаракат ва ҳам бо роҳи беҳаракатӣ содир мешавад.

Аз рӯйи беҳаракатӣ вайрон кардани қоидаҳои номбаршуда фақат дар он ҳолат ҷовобарии ҷиноятиро ба миён меорад, ки гунаҳгор вазифадор бошад, ки ҳаракат содир кунад. Ин уҳдадорӣ дар санадҳои меъерӣ – идоравӣ муайян карда шудааст. Зоро барои ба ҷавобарии ҷинояти аз рӯйи беэҳтиёти ҷалб намудани субъекти ҷиноят ҳамчун як қисми таркибии низоми муносибатҳое, ки бехатарии ҳаракат ва истифодаи нақлиётро таъмин намуда, барои он, ки фаъолияти вай барои таъмини бесадама дар нақлиёти роҳи оҳан, обӣ ва авиасияни шаҳрвандӣ равона карда шудааст.

Дар қонун бо баробари вайрон кардани қоидаҳои ҳаракат инчунин, дар бораи вайрон кардани қоидаҳои истифодаи нақлиёти номбаршуда сухан меравад. Дар зери мағҳуми вайрон кардани қоидаҳои истифодабарӣ, вайрон кардани қоидаҳои истифодаи воситаҳои нақлиёт ва ҳам вайрон кардани қоидаҳои истифодабарии он олоту системаҳое, ки бехатарии фаъолияти нақлиётро таъмин мекунад, фахмида мешавад. Мағҳуми “истифодабарии нақлиёт” аз мағҳуми “ҳаракат” вассеътар мебошад.

Агар, раванди ҳаракати воситаи нақлиёт аз истифодабарии он ҷудонашаванда бошад, истифодабарии воситаи нақлиёт бе раванди ҳаракат ҳам вучуд дорад (масалан, ҳангоми истгоҳ, давраи тайёрии пеш аз парвоз ва ғайра). Вайрон кардани қоидаҳои истифодаи нақлиёт, ки ба бехатарии он алоқаманд нест, таркиби ин ҷиноятиро ташкил намекунад.

Оқибати ба ҷамъият ҳавфнок дар қисми якуми моддаи мазкур дар намуди аз беэҳтиёти ба саломатии инсон расонидани зарари вазнин ё миёна ё зарар ба миқдори калон пешбинӣ шудааст.

Дар робита ба ҳамин масъала тафсири КҶ ҶТро нигарем, гуфта шудааст, ки зараре, ки ба саломатии инсон дар натиҷаи содир кардани ҷиноят мерасад, метавонад, ҳам ҷисмонӣ ва ҳам моддӣ шавад. Андозаи расонидани зарари миёна ва вазнин ба саломатӣ тибқи моддаҳои 110 ва 111 КҶ ҶТ муайян карда мешавад. Аммо зарар ба миқдори калон ворид намуданро ҳамчун мағҳуми баҳодиҳӣ шарҳ додааст. Дар зери мағҳуми зарар ба миқдори калон расонидан ҳам зарари моддии расонидашуда ва ҳам зарар ва фаъолияти мӯътадили ҳаракати воситаҳои нақлиёти номбаршуда

фаҳмида мешавад⁴⁵. Лекин зарар ба микдори калон то чӣ андоза аст ва қадом зарар ба ҳайси зарари калон баромад мекунад, муайян карда нашудааст.

Бо баробарии оқибатҳои ба ҷамъият ҳавғонки дар қонун пешбинишуда, дар ин таркиби ҷиноят оқибатҳои ба ҷамъият ҳавғонки иловагӣ пайдо шуданаш мумкин аст. Дар ин ҷо сухан дар бораи оқибатҳое меравад, ки аз рӯйи ҳусусияташон ва ба ҷамъият ҳавғонкиашон аз он оқибатҳое, ки дар қонун пешбинӣ шудааст, камтаранд. Масалан, расонидани зарари сабук ба саломатӣ ё ворид намудани зарар ба микдори миёна ё хурд. Дар ҳолати рӯх додани ҷунин оқибатҳо баҳодихии ҷиноят на аз рӯйи маҷмӯи ҷиноят, балки бо ҳамин модда баҳо дода мешавад, зеро оқибатҳое, ки дар қонун пешбинӣ шудааст, ҷунин оқибатҳои дар боло номбаршударо дар бар мегиранд.

Муайян кардани алоқаи сабабии байни кирдори шаҳсони қоидай бехатарӣ ва истифодабарии воситаҳои нақлиётро вайронкунанда ва оқибатҳои ба вучуд омада аҳаммияти муҳим дорад. Сарзадани оқибатҳои дар қонун нишондодашуда дар бисёр ҳолатҳо натиҷаи на танҳо як, балки якчанд вайронкунии қоидай бехатарии ҳаракат ва истифодаи нақлиёт мегардад. Вобаста ба ин, муайян намудан зарур аст, ки қадом омили вайронкунӣ (вайронкунҳо) сабаби асосии расонидани зарари вазнин ё миёна ба саломатӣ, ё боиси марги инсон гаштаанд. Агар қоидавайронкунҳо якчанд намуд буда, аз ҷониби шаҳсони гуногун ба амал омада бошанд, пас масъалаи ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашидани ҳар яки онҳоро, бояд ба таври фардӣ ҳал кард.

Таркиби ин ҷиноятӣ моддӣ буда, аз лаҳзаи дар натиҷаи беэҳтиёти ба саломатии инсон зарари вазнин ё миёна расонидан ё зарар ба микдори калон ворид намудан, хотимаёфта эътироф мешавад.

Ба сифати аломати ҳатмии тарафи объективӣ дар ин ҷиноятӣ ҷойи содиркунии ҷиноят баромад менамояд, яъне танҳо нақлиёти роҳи оҳан, ҳавоӣ ва обӣ.

Тарафи субъективии ҷинояти вайрон кардани қоидаҳои бехатарии ҳаракат ва истифодаи нақлиёти роҳи оҳан, ҳавоӣ ё обиро гуноҳ дар шакли беэҳтиёти дар намуди ҳудбоварӣ ё бепарвой ташкил медиҳад.

Ҷинояти моддаи мазкур ҳангоме аз ҳудбоварӣ содир карда мешавад, ки шаҳс, қоидаҳои ҳаракат ва истифодаи нақлиётро вай-

⁴⁵ Тафсир ба КҶ ҶТ // Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 530.

рон карда, пешбинй мекунад, ки ин кирдорҳо ба зарари вазнин ё миёна ба саломатӣ ё зарар ба микдори калон оварда мерасонанд, лекин шахс бе асоси кофӣ худбоварона умединад бар он мебандад, ки чунин оқибатҳо рух намедиҳанд ё ў чунин оқибатҳоро пешгирий карда метавонад.

Чинояти моддаи мазкур ҳангоме аз рӯйи бепарвой содир карда мешавад, ки шахс оқибатҳои ба ҷамъият ҳавғонки рух медодаро пешбинй карда наметавонад, лекин дар натиҷаи бодиккатӣ ё дурандешии зарурӣ, мебоист ва метавонист он оқибатҳоро пешбинй кунад.

Субъекти чинояти мазкур – маҳсус эътироф мешавад. Яъне шахсе, ки аз рӯйи иҷрои вазифааш, ишғоли мансабаш вазифадор аст, ки қоидоҳои бехатарии ҳаракат ва истифодаи нақлиёти ҳавой, роҳи оҳан ва обиро риоя намояд. Ин гурӯҳи одамонро ба ду гурӯҳ тақсим кардан мумкин аст.

1. Гурӯҳи шахсоне, ки корашон бо ташкили бехатарии фаъолияти нақлиёт алоқаманданд.

2. Гурӯҳи шахсоне, ки фаъолияташон бо ҳаракат ва истифодай чунин воситаҳои нақлиёт алоқаманданд.

Муайян кардани ин гурӯҳи ашхос ва вазифаҳои онҳо аз рӯйи санадҳои меъёрии идоравӣ гузаронида мешавад.

Масалан: шахсоне, ки вазифаҳои диспетчери калон, диспетчер, маркази идораи ҳаракати ҳавой, штурмани калон, штурмани фурудгоҳ, сардори парвозҳо ва гайраро иҷро мекунанд.

Ба корҳое, ки бо ҳаракат ва истифодаи нақлиёт алоқаманд аст, фақат шахсони ба синни 18 расида гирифта мешавад. Аз синну соли муайяншуда ба ҷавобгарии чиноятӣ ҷалб карда мешавад.

Содир кардани ин кирдорҳои ба ҷамъият ҳавғонк аз тарафи ноболигон таркиби ин чиноятро ташкил намекунад. Нисбати онҳо меъёрхоеро татбиқ мекунанд, ки маҳдудиятро аз рӯйи нишонаи субъекти маҳсус надоранд.

Ҳангоми қабул ба кор дар системаи нақлиёт вазъи саломатӣ, тайёрии касбӣ мувофиқи санадҳои меъёрӣ аҳаммияти аввалинда-рача доранд, аммо онҳо аломати субъекти чиноятаҳои мазкурро ташкил намедиҳанд. Нокофӣ будани тайёрии касбӣ, таҷрибаи ками корӣ, ваъзи саломатӣ ҷавобгарии чиноятро истисно накарда, балки боз ба намуд ва андозаи чиноят таъсир мерасонанд⁴⁶.

⁴⁶ Тафсир ба КҶ ҶТ // Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 530.

Аз рўйи дарақаи ба чамъият хавфнокиаш, категорияи чинояти дар қисми 1 моддаи 211 КЧ ҶТ пешбинигардида, дарақаи начандон вазнинро ташкил медиҳад.

Вобаста аз оқибатҳои ба чамъият хавфноки руҳдода, таркиби асосӣ, бо ҳолатҳои вазнинкунанда пешбинӣ шудааст. Ҳамчун ҳолати вазнинкунанда дар қисми дуюми ҳамин модда аз беэҳтиёти ба вучуд омадани марги инсон пешбинӣ шудааст.

Қисми дуюми моддаи мазкур низ аз рўйи дарақаи ба чамъият хавфнокияш ба категорияи начандон вазнин дохил мешавад.

Ҳамчун ҳолати маҳсусан вазнинкунанда бошад, дар қисми 3-юми моддаи мазкур оқибати ба чамъият хавфнок дар намуди аз беэҳтиёти боиси марги ду ва ё зиёда ашхос ва ё боиси дигар оқибатҳои вазнин гардида бошад, пешбинӣ шудааст.

Қисми 3-юми моддаи мазкур аз рўйи дарақаи ба чамъият хавфнокиаш ба категорияи дарақаи миёна дохил мешавад.

Вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодай воситаҳои нақлиёт

Вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодай воситаҳои нақлиёт ҳамчун чиноят дар моддаи 212 КЧ ҶТ муқаррар гардидаст, ки аз се қисм иборат аст.

Вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодай воситаҳои нақлиёт дар моддаи 225 Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон соли 1961 ҳамчун чиноят пешбинӣ гардида буд.

Дар моддаи 225 Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон номи ин модда каме дигар буд, яъне қоидаҳои бехатарии ҳаракат ва истифодай воситаҳои нақлиётро вайрон кардани шахсоне, ки воситаҳои нақлиётро идора мекунанд ном дошт ва аз чор қисм иборат буд. Моддаи 225 Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон ҳамон вақт чиноят эътироф мешуд, ки агар қоидаҳои бехатарии ҳаракат ва истифодай воситаҳои нақлиётро шахси идоракунандаи воситаи нақлиёт вайрон кунад, ки дар натиҷаи он ба ҷабрдида зарари начандон вазнин ё зарари сабуки ҷисмонӣ ё ин ки зарари ҷиддии моддӣ расонида шуда бошад⁴⁷.

Аммо, тибқи муқаррароти диспозитсияи моддаи 212 КЧ ҶТ аз ҷониби шахси идоракунандаи автомобил ё дигар воситаи нақлиёти меҳаникӣ вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ё истифодай воситаи нақлиёт ҳамон вақт чиноят эътироф мешавад, ки агар

⁴⁷ Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон: Бо тағйироту иловаҳое, ки то 1 июни соли 1988 дохил карда шудаанд. Душанбе: Ирфон, 1989. 224 с.

дар натицаи содир кардани ин кирдор аз беэхтиётӣ ба саломатии инсон зарари миёна расида бошад.

Вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодабарии воситаи нақлиёт яке аз чиноятаҳои паҳнгашта дар замони ҳозира мебошад. Яъне, воситаи нақлиёт дар ҳаёти инсоният нақши муҳимро мебозад. Чунки, аз тарзи дуруст истифода бурдани он ҳаёту саломатии ҳазорон нафар иштирокунандагони ҳаракат дар роҳ вобастагӣ дорад.

Дар рафти вайрон кардани қоидаи ҳаракати роҳ ва истифодай воситаи нақлиёт расонидани чӣ зарари миёна ва чӣ зарари вазнин ба саломатӣ, инчунин марги инсонҳо боиси ташвиш гардидааст.

Аксарияти қоидавайронкуниҳои дар ин модда пешбинишуда вобаста дар ҳаракат дар роҳ рух медиҳанд.

Тибқи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳаракат дар роҳ», ҳаракати роҳ – маҷмӯи муносибатҳои ҷамъиятие мебошанд, ки дар рафти ҷойивазкунии одамон ва бор дар роҳ, бо ёрии воситаҳои нақлиёт ё бе воситаҳои нақлиёт, ба амал меоянд.

Иштирокчии ҳаракати роҳ – шахсе, ки дар рафти ҳаракати роҳ ба сифати ронандаи воситаи нақлиёт, пиёдагард, мусофири воситаи нақлиёт иштироки бевосита дорад.

Роҳ – ҳамвории замин ё сатҳи иншооти сунъии ободкардашуда ва мувоғиқ қунонидашуда мебошад, ки барои ҳаракати воситаҳои нақлиёт истифода мешавад. Роҳ - аз як ё якчанд қисмҳои мошингард, ҳамчунин роҳҳои трамвай, пиёдараҳа, гузаргоҳҳо ва хатҳои тақсимкунанда, дар сурати мавҷуд будани онҳо, иборат аст¹.

Объекти асосии ин чиноят – муносибатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятаҳи хифзшаванде мебошанд, ки бехатарии ҳаракати роҳ ва ё истифодай воситаи нақлиётро таъмин мекунанд².

Ба сифати объекти иловагии ин чиноят ҳаёт ва саломатии инсон баромад менамояд.

Объекти факултативии ин чиноят – моликияти ва амволи гайр мебошад.

¹Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҳаракат дар роҳ” // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2018. №5. Мод. 284.

² Бонҳон А. П. Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств: дис. ... канд.юрид. наук. Ростов н/Д, 2002. С. 67.

Предмети чинояти тафсиршаванда - автомобил, трамвай ва дигар воситаҳои механикӣ нақлиёт, ки дар эҳзоҳи моддai 212 КҶ ҶТ номбар шудаанд, яъне троллейбусҳо, тракторҳо, дигар машинаҳои худҳаракаткунанда, мотосиқилҳо ва гайра шуда метавонанд.

Дар Қоидаҳои ҳаракат дар роҳ чинин мағҳумҳои автомобил, трамвай, троллейбус, трактор, дигар машинаҳои худҳаракаткунанда ва мототсиқил оварда шудаанд:

- автомобил - воситаи нақлиёти механикӣ берелс, ки барои интиқоли одамон ё бор дарроҳҳо истифода мешавад ё барои дарроҳҳо кашола карда бурдани воситаҳои нақлиёте, ки барои интиқоли одамон ё бор истифода мешаванд. Ба автомобилҳо квадратсиқилҳо (мотоаробаҳо) - воситаҳои нақлиёти механикӣ чорчарҳаи дорои маҷмӯи идоракунии намуди автомобилий ва вазни муҷаҳҳази на зиёда аз 550 кг дошта баробар карда мешавад;

- трамвай - воситаи нақлиёти механикӣ, ки дар раванди ҳаракат дар роҳ бо релсҳо пешбинӣ шудааст ва ба воситаи нақлиёти роҳи оҳан мансуб нест;

- троллейбус - воситаи нақлиёти механикӣ, ки ба воситаи муҳаррики барқии аз манбаи шабакаи овезаи васлқунандаи берунаи барқӣ таъминшаванда ба кор дароварда мешавад;

- трактори ҷарҳдор - воситаи нақлиёти механикӣ, ки барои иҷро намудани амалиёти гуногуни технологӣ бо истифода аз таҷхизоти овеза, нимовеза ва машинаҳо ё олотҳои васлшаванда, инҷунин барои ба кор даровардани машинаҳои статсионарӣ (гайри-сайёр) ё ҳаракат дар ҳайат бо ядак пешбинӣ шудааст;

- дигар машинаҳои худҳаракаткунанда - тамоми машинаҳои роҳрав, соҳтмонӣ, ҳочагии қишлоқ ва дигар машинаҳои маҳсус (экскаваторҳо, грейдерҳо, автокранҳо, скреперҳо, машинаҳои борбардор ва гайраҳо) дохил мешаванд;

Номгӯйи дигар воситаҳои механикӣ зиёд буда, наметавонанд ба як рӯйхати муайян маҳдуд гарданд. Онҳо метавонанд дар мақомоти БДА ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти назорати давлатии техникӣ, БҲА қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба қайд гирифта шаванд.

Дар зери мағҳуми «воситаҳои нақлиёти механикӣ» ҳамаи воситаҳои нақлиёти фахмида мешаванд, ки бо қувваи муҳаррик ҳаракат мекунанд ва ғунҷоиши муҳаррикашон аз 50 см^3 кам набуда, суръати ҳаракаташон аз $40 \text{ км}/\text{соат}$ зиёд мебошанд.

Воситаҳои нақлиётие, ки аз қисмҳои эҳтиётии аз сертификатсия барои мувофиқат ба қоидаҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, меъёрҳо ва стандартҳои муқарраргардида нагузаштаанд,

дар мақомоти БДА ва назорати давлатии техникӣ ба қайд гирифта намешаванд: мисол автомобилҳои пойга ва мототсиқлҳо, ҳамчунин воситаҳои нақлиёти ба тартиби фардӣ аз қисмҳои эҳтиёти ва агрегатҳо соҳташуда, аммо ин маънои онро надорад, ки чунин воситаҳои нақлиёт предмети чинояти мазкур шуда наметавонанд.

Ба воситаҳои нақлиётии механикӣ, ҳамчунин мотороллер, мотоколяска, мотонарт дохил мешаванд.

Ба воситаҳои нақлиёти мопед, яъне воситаҳои нақлиёти ду ё сечарха, ки муҳариро бо ҳаҷми кори на зиёда аз 50 см кубӣ ба ҳаракат медароранд ва суръати баландтарини ҳаракатшон на зиёда аз 50 км /соат аст, дохил намешаванд. Ба мопедҳо велосипеди бо муҳаррики оvezон ва дигар воситаҳои нақлиёти ҳамин навъ монанд дохил мешаванд.

Шахси идоракунандай воситай нақлиёт ё дигар мосинҳои худгард субъекти чинояти мазкур шуда метавонад, дар ҳолате, ки воситаҳои нақлиёт ё дигар мосинаҳои худгард бо вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ё истифодаи воситаҳои нақлиёт алоқаманд бошанд.

Тарафи объективии ин чиноят аз ҳаракатҳои (бехаракатии) зерин иборат мебошанд:

- кирдори ба ҷамъият ҳавғонок - дар шакли ҳаракат (вайрон кардани қоидаҳои сабқат, аз суръати муайяншудаи Қоидаҳои ҳаракати роҳ баланд кардани суръат ва г) ва бехаракатӣ (вайрон кардани қоидаҳои истифодаи воситаҳои нақлиёт);

- оқибати ба ҷамъият ҳавғонок (расонидани зарари миёна ва вазнин ба саломатии одам ё боиси марги инсон);

- робитай сабабӣ байнӣ кирдори ба ҷамъият ҳавғонок ва оқибати он, ки дар қонун пешбинӣ шудааст.

Диспозитсияи моддаи тафсиршаванда бланкетӣ буда, дар он вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодаи воситай нақлиёт шарҳ дода нашудааст ва барои муайян кардани ин мағҳумҳо ба дигар санадҳое, ки бехатарии ҳаракати роҳ ва истифодаи воситай нақлиётро таъмин менамоянд, назар кардан зарур аст.

Вайрон шудани қоидаи ҳаракат дар роҳ ва истифодаи воситай нақлиёт метавонанд инҳо шаванд:

- баланд намудани суръати ҳаракат зиёда аз маҳдудиятҳои муқарраргардида;

- номувоғикии суръати ҳаракат дар ҳолати конкретии роҳ, яъне интиҳоби он бе байнобатирии муҳимот ва ҳолати воситай нақлиёт ва бор, шароитҳои роҳ ва боду ҳаво;

- надидани чораҳои саривақтӣ барои паст кардани суръат то ба ҳолати боз доштани воситай нақлиёт, ҳангоми ба вуҷуд омадани ҳатар барои ҳаракат, ки ронанда дарки онро дорад;
- баромадан ба самти ҳаракати мӯқобил;
- риоя накардани қоидаҳои сабқат, гузаштан аз чорроҳа, гузаргоҳои роҳи оҳан, гузаргоҳои пиёдагардӣ, ҳаракат дар байнӣ дигар воситаҳои нақлиёт, ҷойи воситаҳои нақлиёт дар қисмати гузаргоҳ;
- риоя накардани масофаи паҳлӯй, фосилаи зарурӣ;
- итоат накардан ба ишораи ҷароғаки роҳнамо ва танзимгар ва гайраҳо.

Риоя накардани ин қоидаҳо танҳо дар ҳолате ҷиноят ҳисобида мешавад, ки агар ба саломатии ҷабрдида заҳари миёна, вазнин ва ё марги инсон ба вуқӯй ояд ва миёни оқибати ба ҷамъият ҳавфнок ва қирдори ба ҷамъият ҳавфнок алоқаи сабабӣ ҷой дошта бошад. Вагарна, дар сурати фаро нарасидани оқибатҳои дар моддаи мазкур пешбинишуда ҷавобгарӣ на бо моддаи 212 КҔ ҔТ ба миён меояд, балки ҷавобгарӣ бо моддаи 310 Кодекси хукуқвайронкунии маъмурӣ фаро мерасад. Моддаи 310 Кодекси хукуқвайронкунии маъмурӣ ҷавобгариро барои риоя накардани қоидаҳои истифодаи воситаҳои нақлиёт аз тарафи ронандагон мӯкаррар кардааст.

Дар вакти ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашидани шахс бо моддаи 212 КҔ ҔТ ҳатман бояд муайян карда шавад, ки шахси ҷиноят-содирнамуда қадом қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодабарии воситаи нақлиётро вайрон намудааст.

Агар, дар натиҷаи вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодаи воситаҳои нақлиёт, қирдор аз якчанд ҳаракат иборат буда, ба як ҷанд объект заҳар расонад, он гоҳ қирдорҳои мазкур ҳамчун маҷмӯи ҷиноят бандубаст карда мешаванд.

Ҳамин тарик, З. рӯзи 12.05.2012 сол таҳминан соати 15.30 дақиқа автомашинаи тамғаи «Опел астра», раками кайди давлати-яш 0000 АМ 01-ро, ки дар ҳолати хуби техникий қарор дошт, идора карда, бо роҳи рости мошингарди мумфарши сатҳи болоияш хушки кучай Фуҷики шаҳри Душанбе аз тарафи кучай Қаҳхоров ба тарафи кучай Коргар бе бор ва бе мусоғир аз рӯйи суръати таҳминан 20- км/соат ҳаракат менамуд. Ҳангоми расидан дар рӯ ба рӯйи бинойи хонаи истиқоматии № 1044-и кучай Фуҷики шаҳри Душанбе ўталаботи бандҳои 10.1 қисми 2 ва 9.9-и Қоидаҳои ҳаракат дар роҳҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро дагалона вайрон намуда, ҳудбо-варӣ ҳосил намуда, аз масофаи кифоябуда ҳатари барои ҳаракат ба

вучуд омадаро дида, чораҳои имконпазирро барои паст намудани суръати ҳаракат то дараҷаи боздории автомашинааш наандешида, фосилаи зарурии паҳлӯро риоя накарда, пиёдагарди ноболиг С. санаи таваллудаш 27 ноябрри 2006-ро, ки дар канори рости роҳ беҳаракат истода ва машгули бозӣ будааст, бо оинаи оқибназорат-кунандаи паҳлӯии тарафи рости автомашинаи идоракардаистодааш зада аз пой меафтонад, ки охирин С. ҷароҳати ҷисмонӣ мебардорад. Баъди зада аз пой афтодани пиёдагарди ноболиг, ки аз садама ҷароҳати ҷисмонӣ бардоштааст ва ҳанӯз ноболиг мебошад, З. ўро дар ҳолати барои ҳаёт ва саломатияш ҳатарнок гузошта, ёрии худро дар намуди ба беморхонаи наздикитарин дастрас кардан намерасонад, инчунин ба кормандони милитсия оид ба ҳодиса ҳабар надода, аз ҷойи ҳодиса ғайб мезанад. З. бо ин кирдораш талаботи бани 2.5-и Қоидаҳои ҳаракат дар роҳро дағалона вайрон менамояд. Мувоғики ҳулосаи ташхиси тиббӣ - судӣ № 2890 аз 21.05.2012 сол ҷабрдидаи ноболиг С. дар натиҷаи садамаи нақлиётӣ ҷароҳатҳое мегирад, ки ба дараҷаи зарари миёна ба саломатӣ мансуб мебошад. Рӯзи 15.05.2012 сол ҳангоми гузаронидани корҳои оперативӣ-чустучӯи ронанда З. аз тарафи кормандони милитсия муайян ва дастгир карда мешавад. Ҳамин тарик, суди нохияи Фирдавсии шаҳри Душанбе кирдори судшаванди З.-ро бо моддаи 212 КҶ ҔТ, ки он ҷавобгарии ҷиноятиро барои аз ҷониби шаҳси идоракунандаи автомобил ё дигар воситаи нақлиёти механикӣ вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ, ки аз беҳҳтиётӣ боиси расонидани зарари миёна ба саломатии инсон гаштааст ва бо моддаи 127 қисми 1 КҶ ҔТ пешбинишударо, ки он ҷавобгарии ҷиноятиро барои дидою дониста нарасонидани ёрӣ ба шахсе, ки дар вазъияти барои ҳаёт ва саломатияш ҳавфнок қарор дорад ва бо сабаби ҳурдсолӣ, пиронсолӣ, беморӣ ё аз сабаби очизии ҳуд имконияти андешидани ҷораҳои ҳудмуҳофизатиро надорад, ҳангоме, ки шаҳси гунахгор метавонист, ба ин шаҳс ёрӣ расонад ва вазифодор буд, нисбати ўғамхорӣ зоҳир намояд ё ўро дар ҳолати барои ҳаёт ва саломатияш ҳатарнок гузоштааст, бандубаст намуд¹.

Истифодай воситаҳои нақлиёте, ки норасогиҳои техникӣ доранд ва барои ҳаракати роҳ ҳатар ба вучуд меоранд, ки рӯйхаташон аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шудааст, манъ карда шудааст.

Ҷавобгарии ҷиноятӣ тибқи моддаи мазкур, новобаста аз мақоне, ки дар он воситаи нақлиёт ҳаракат мекунад ва ҷиноят содир

¹ Бойгонии суди нохияи Фирдавсӣ // Парвандаи ҷиноятии № 1-410/12.

мешавад, ба амал меояд. Масалан, на танҳо дар роҳи ҳудуддор та-аллукдошта, (ҳавлиҳо, чойҳои истиқоматӣ, майдонҳои нигоҳдории автомобилҳо, стансияҳои таъмини сӯзишворӣ, корхонаҳо ва ғ.) ҳамчунин дар майдонҳо, саҳро, майдонҳои кушоде, ки дар он ҷо умуман роҳи ҳамвор мавҷуд нест, яъне дар ҳама чойе, ки ҳаракати воситай нақлиёт имкон дорад.

Ҳангоми бақайдгирии ҳодисаҳои вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ, ҷунин намудҳои онҳо муайян шудааст:

- барҳӯрдан;
- ҷаппашавӣ;
- барҳӯрдан ба воситай нақлиёти дар ҷояш истода;
- барҳӯрдан ба монеъҳо;
- барҳӯрдан ба пиёдагард;
- барҳӯрдан ба велосипедсавор;
- барҳӯрдан ба нақлиёти тасмачарҳ;
- барҳӯрдан ба ҳайвонот;
- афтидани бор ё аз зери ҷарҳи воситай нақлиёт партофта шудани ҷизе ба сӯи одам ё дигар воситай нақлиёт;
- барҳӯрдан ба шахсе, ки иштирокчии ҳаракати роҳ нест;
- барҳӯрдан ба монеаи ногаҳон пайдошуда (бори афтида, ҷарҳи ҷудогашта);
- афтидани мусоғир аз воситай нақлиёти ҳаракатқунанда ё дар доҳили воситай нақлиёти ҳаракатқунанда дар натиҷаи якбора иваз намудани суръат ё самти ҳаракат бавучудомада ва дигар ҳодисаҳо.

Ба дигар ҳодисаҳо, ҳамчунин, афтидани воситаҳои нақлиёт ҳангоми ивазшавии баландӣ (аз оббур, эскада ва гайраҳо), фурӯрафтани он, ба об барҳӯрдан ба ҳайқунандаҳои ҳайвоноти са-ворӣ ё рама, доҳил кардан мумкин аст.

Аломати асосии тарафи объективии ҷинояти мазкур ин алоқаи сабабӣ байни вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодабарии воситай нақлиёт ва оқибатҳои бавучудомада мебо-шад. Барои ҳамин, муайян кардани алоқаи сабабӣ байни кирдори ба ҷамъият ҳавфнок ва оқибатҳои ба ҷамъият ҳавфноки руҳдода аҳаммияти ниҳоят қалон дорад. Зоро, тадқиқотҳо нишон медиҳанд, ки сабаби ҳодисаҳои ноҳуши нақлиётӣ зиёда аз 250 омил шуда мегавонанд¹.

Таркиби ҷинояти мазкур моддӣ буда, аз лаҳзаи дар натиҷаи беэҳтиёти ба саломатии инсон расонидани зарари миёна, вазнин ё

¹ Коробеев А.И. Транспортные преступления. Учебное пособие. СПб.: Юридический центр-Пресс, 2003. С. 61.

фаро расидани марги инсон хотимаёftа эътироф мешавад. Таркиби ин чиноят чунин сохта шудааст, ки қонунгузор танҳо барои аз беэҳтиётӣ ба саломатии дигар шахсон расонидани зарари миёна, вазнин ё фаро расидани марги инсонро ҳамчун чиноят пешбинӣ намудааст. Аммо, ҷавобгарии чиноятӣ истисно мегардад дар ҳолате, ки агар дар натиҷаи вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодабарии воситаи нақлиёт худи ронанда дучори садама гардаду ба саломатияш зарар ворид шавад ва оқибатҳои дар моддаи 212 КЧ ҶТ ба миён наоянд¹.

Тарафи субъективии чинояти мазкур аз гуноҳ дар шакли беэҳтиётӣ бо ҳудбоварӣ ё бепарвой содир мегардад.

Шахсе қоидаҳои ҳаракати роҳ ё истифодаи воситаҳои нақлиётро вайрон карда, пешбинӣ мекунад, ки ба саломатии одамон зарари миёна (қисми 1 моддаи 212 КЧ) ворид карданаш мункин аст, лекин бе асоси кофӣ ҳудбоварона ба рух надодани чунин оқибатҳо боварӣ мекунад.

Ин чиноят дар ҳолате аз бепарвой содир мегардад, ки шахси қоидаҳои ҳаракати роҳ ё истифодаи воситаҳои нақлиётро вайронкарда пешбинӣ намекунад, ки бо ин кирдор ба саломатии инсон зарари миёна ворид менамояд, лекин, дар натиҷаи дурандешӣ ва бодикӯзӣ мебоист ё метавонист чунин оқибатро пешбинӣ кунад.

Агар дар натиҷаи вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодаи воситаи нақлиёт шаҳс ин кирдорро дар шакли қасдана содир намуда бошад, ў барои қасдан расонидани зарар ба саломатӣ ба ҷавобгарии чиноятӣ қашида мешавад.

Ангеза ва ҳусусияти вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати ҳаракати роҳ ё истифодаи воситаҳои нақлиёт, ки аз тарафи чинояткор роҳ дода шудааст, ҳангоми интихоби намуд ва андозаи ҷазо ба назар гирифта мешавад.

Субъекти чинояти мазкур шаҳси ҷисмонии мукаллафи ба синни 16-солагӣ расидаи ронанда ё идоракунандай воситаҳои нақлиёт шуда метавонад.

Субъекти ин чиноят на танҳо ронандае, ки имтиҳонро барои ҳукуқи идора намудани воситаи нақлиёти намуди мазкур супорида, шаҳодатномаи даҳлдорро гирифтааст, инчунин шаҳси дигари идоракунандай воситаи нақлиёт, аз он ҷумла шахсе, ки аз ў ҳуҷҷати номбурда бо тартиби муқарраркардаи қонун барои қаблан вайрон кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ гирифта шудааст, инчунин шах-

¹ Бохан А.П., Алтухов С.А. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта: учебное пособие. Ростов н/Д, 2016. С. 49.

се, ки омӯзонандай ронандагӣ дар воситаи нақлиёт бо идоракунии дутарафа мебошад, дониста мешаванд.

Вучуд надоштани ҳүҷҷати ронандагӣ, таҷрибаи кофии ронандагии воситаҳои нақлиёт ҳангоми ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашидани шаҳси гунаҳгор аҳаммият надорад.

Аз рӯйи маҷмӯъ, қоидаҳои ҳамин модда ҳамон вақт истифода бурда мешаванд, ки агар содиршавии якчанд ин гуна кирдорҳо дар вақтҳои гуногун ба амал омада бошад.

Ҳангоми рондани воситаҳои таълимии нақлиёт барои ҳаркатҳои нодурустӣ таълимгиранда, ки ба оқибатҳои дар қонун пешбинишуда оварда мерасонад, таълимдиҳанда (инструктор) ҷавобгар мебошад. Ҳамзамон, бояд дар назар дошт, ки таълимгирандагон ҳам ба гурӯҳи ронандагон дохил мешаванд, зеро онҳо ронанда, идоракунандай воситаҳои нақлиёт мебошанд ва вазифадор ҳастанд, ки ҳамаи қоидаҳои ҳаракати роҳ ва воситаҳои нақлиётро риоя намоянд. Аз ин хотир, вақте ки таълимгиранда ё курсант гуфтаҳои таълимдиҳандаро риоя накарда, ба вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ё истифодаи нақлиёт роҳ дихад ва ин ба оқибатҳои вазнин оварда расонад, он гоҳ ӯ низ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашида мешавад¹.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавғонкиаш, категорияи ҷиноятӣ дар қисми 1 моддаи 212 КҶ ҶТ пешбинигардида дараҷаи начандон вазнинро ташкил медиҳад.

Вобаста аз оқибатҳои ба ҷамъият ҳавғонки руҳдода таркибӣ асосӣ, бо ҳолатҳои вазнинкунанда пешбинӣ шудааст. Ҳамчун ҳолати вазнинкунанда дар қисми дуюми ҳамин модда расонидани зарари вазнин ба саломатӣ ё аз беэҳтиёти ба вучуд омадани маргии инсон пешбинӣ шудааст.

Қисми дуюми моддаи 212 КҶ ҶТ аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавғонкияш ба категорияи начандон вазнин дохил мешавад.

Ҳамин тарик, Ф. рӯзи 29 январи соли 2012, таҳминан соатҳои 10:22 дақиқа, бо вайронкунии талаботи банди 10.2 Қоидаҳои ҳаркат дар роҳҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар маҳалҳои аҳолинишин ҳаракатҳои воситаҳои нақлиёт бо суръати 60 км/соат иҷозат дода мешавад», автомашинаи тамғаи «Нексиа» рақами қайди давлати-яш Е 0000 РТ 03, ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дошт, бо ваколатнома идора карда, бо роҳи рости мошингарди мумфарши сатҳи болоияш ҳушку бенуқсони кучай Н.Қарабоев аз тарафи кучай 50 -солагии Тоҷикистон, ба самти кучай А.Деҳотии шаҳри Душанбе,

¹ Тафсир ба КҶ ҶТ // Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 530.

бо қатори дуюми роҳ, бе бор ва бе мусоғир, аз ҳадди муқарршудаи суръат зиёдтар, яъне аз рӯйи суръати 77 км/соат ҳаракат намудааст, ки инро хулосаи ташхиси судӣ - автотехникий таҳти № 16/387/2012 аз рӯзи 09.02. 2012 сол тасдиқ мекунад. Ф. ҳангоми ҳаракаташ ва вакти расидан ба рӯ ба рӯйи бинои истиқоматии № 72/1 кучай Н.Қарбоеви шаҳри Душанбе талаботи банди 10.1-и Қоидаҳои ҳаракат дар роҳҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро дағалона вайрон намуда, бехатарии ҳаракатро таъмин накарда, ҳудбоварӣ зоҳир намуда, пиёдагард О. санаи таваллудаш 27.06.1983-ро, ки роҳи мoshingardro аз тарафи чап ба тарафи рост нисбати самти ҳаракати автомашинаи ў бо қадамҳои тез тез давида мегузашт, бо қисми пеши тарафи чали автомашина зада, аз пой меафтонад. Дар натиҷа пиёдагард О. зарари ҷисмонӣ бардошта, аз тарафи худи ронанда ба беморхонаи Маркази миллии тиббии Ҷумҳурии Тоҷикистон расонида мешавад. Ҷабрдида О. бинобар сабаби вазнинии вазъи саломатияш аз беморхона бароварда шуда, дар хонаи истиқоматияш беҳбудӣ наёфта, рӯзи 01.02.2012 сол таҳминан соатҳои 18:10 дақиқа вафот кардааст. Тибқи ташхиси иловагӣ ва тақрории тиббӣ - судӣ таҳти № 703 аз 08.02.2012 сол ҷабрдида О. дар натиҷаи садамаи нақлиётӣ ҷароҳате мегирад, ки ба дараҷаи зарари вазнин ба саломатӣ бо аломатҳои ҳавфнок будан ба ҳаёт мансуб буда, ин ҷароҳатҳо аз эҳтимол дур нестанд, ки боиси марги ў гардида бошанд. Ҳамин тарик, бо ҳукми суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе Ф. дар содир намудани ҷиноятӣ моддаи 212 қисми 2 КҔ ҔТ гунахгор дониста шуда, нисбати ў ҷазои маҳрум соҳтан аз озодӣ ба муҳлати се сол бо маҳрум намудан аз ҳукуки идораи воситаи нақлиёт ба муҳлати як сол ҷазо дар қалонияи ислоҳии дорои низомаш сукунат таъйин карда шуд¹.

Ҳамчун ҳолати маҳсусан вазнинкунанда бошад, дар қисми 3-юми моддаи мазкур оқибати ба ҷамъият ҳавфноки дар намуди аз беэҳтиёти боиси марги ду ва ё зиёда ашҳос ба вуҷуд омада пешбинӣ шудааст.

Агар ҳангоми вайрон кардани қоидаҳои ҳаракат ва истифодаи воситаҳои нақлиёт оқибатҳои ба ҷамъият ҳавфноки дар қисмҳои гуногун пешбинишуда рӯҳ диханд, он гоҳ, кирдори содиршуда аз рӯйи оқибати вазнинтарин баҳо дода мешавад.

Қисми 3, 4 ва 5-уми моддаи мазкур аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокиашон ба категорияи дараҷаи миёна дохил мешаванд.

¹ Бойгонии суди ноҳияи Фирдавсӣ // Парвандаи ҷиноятии № 1-164/12.

Дар қисми 4 моддаи 212 КҔ ҏТ чунин ҳолатҳои вазнинкундандаи ин чиноят муқаррар гардидаанд: кирдорҳои пешбининамудаи қисми якуми ҳамин модда, ки аз тарафи шахси дар ҳолати мастий қарордошта ё шахсе, ки ҳуқуки идора кардани воситаҳои нақлиётро надорад, содир карда шуда, аз беҳҳтиётӣ боиси марги инсон ё расонидани заари вазнин ба саломатии инсон гаштааст.

Дар қисми 5 моддаи 212 КҔ ҏТ чунин ҳолатҳои махсусан вазнинкундандаи ин чиноят муқаррар гардидаанд: кирдорҳои пешбининамудаи қисми якуми ҳамин модда, ки аз тарафи шахси дар ҳолати мастий қарордошта ё шахсе, ки ҳуқуки идора кардани воситаҳои нақлиётро надорад, содир карда шуда, аз беҳҳтиётӣ боиси марги ду ва ё зиёда шахсон гардидааст.

**Идора намудани воситаи нақлиёт бо рақами қайди давлатии бегона,
рақами қалбакӣ ва ё тайёр кардани рақамҳои қалбакии
қайди воситаи нақлиёт**

Идора намудани воситаи нақлиёт бо рақами қайди давлатии бегона, рақами қалбакӣ ва ё тайёр кардани рақамҳои қалбакии қайди воситаи нақлиёт ҳамчун чиноят дар моддаи 212¹ КҔ ҏТ муқаррар гардидааст ва аз як қисм иборат мебошад.

Идора намудани воситаи нақлиёт бо рақами қайди давлатии бегона, рақами қалбакӣ ва ё тайёр кардани рақамҳои қалбакии қайди воситаи нақлиёт дар Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон соли 1961 ҳамчун чиноят пешбинӣ нагардида буд.

Идора намудани воситаи нақлиёт бо рақами қайди давлатии бегона, рақами қалбакӣ ва ё тайёр кардани рақамҳои қалбакии қайди воситаи нақлиёт, моддаи нав буда, бо қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ворид намудани таъйиру иловаҳо ба Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 23 июли 2016 сол таҳти № 1331 ба КҔ ҏТ дар боби чиноятҳо ба муқобили бехатарии ҳаракат ва истифодаи воситаи нақлиёт ворид карда шуд (қриминализатсия).

Вақтҳои охир, идора намудани воситаи нақлиёт бо рақами қайди давлатии бегона, рақами қалбакӣ ва ё тайёр кардани рақамҳои қалбакии қайди воситаи нақлиёт аз тарафи шаҳрвандон бениҳоят зиёд ба ҷашм мерасид, ки кори кормандони милитсияро дар самти нигоҳ доштани тартиботи ҷамъиятӣ ва ошкор намудани чиноят мушкил соҳт. Аз ин лиҳоз, мақомоти қонунгузор зарур шуморид, ки барои сари вақт таъмин намудани тартиботи ҷамъиятӣ ва кӯшодани чиноят аз тарафи кормандони ҳифзи ҳуқуқ моддаи

мазкурро ба хайси чиноят дар Кодекси чиноятини Чумхурии Тоҷикистон ворид намояд.

Тибки муқаррароти диспозитсияи моддаи 212¹ КҖ ҖТ идора намудани воситаи нақлиёт бо раками қайди давлатии бегона, раками қалбакӣ ва ё тайёр кардани ракамҳои қалбакии қайди воситаи нақлиёт, ҳамон вақт чиноят эътироф мешавад, ки агар дар давоми як соли пас аз татбиқи ҷазои маъмурӣ барои чунин кирдор содир шуда бошад.

Объекти асосии ин чиноят – муносибатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшавандае мебошанд, ки бехатарии ҳаракати роҳро таъмин мекунанд.

Ба сифати предмети чинояти мазкур ҳама гуна воситаҳои нақлиёте баромад карда метавонад, ки дар Қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, ки аз тарафи Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон тасдиқ карда шудааст, оварда шудааст (ба монанди воситаи нақлиёти механизми, воситаи нақлиёти маршрутӣ, воситаи нақлиёти таъйиноти оперативӣ (фаврӣ, маҳсус), воситаи нақлиёти сустҳаракат, воситаи нақлиёти релсӣ, воситаи нақлиёти гаронвазн ва ё бузургҳаҷм ва гайраҳо):

- воситаи нақлиёт - механизме, ки барои бо роҳҳо интиқол намудани одамон, бор ё таҷхизоти дар болои он васлшуда таъйин шудааст;

- воситаи нақлиёти механизми - воситаи нақлиёте, ки тавассути мухаррик ба ҳаракат дароварда мешавад. Ин истилоҳ ба тракторҳо, мошинҳо ва механизмҳои худгард, ҳамчунин троллейбусҳо ва воситаҳои нақлиёти мухаррики барқӣ дошта, ки дорои суръати ҳаракати ниҳоии конструктивии беш аз 50 км/соат мебошанд, паҳн мегардад;

- воситаи нақлиёти маршрутӣ - воситаи нақлиёти истифодаи умум (автобус, троллейбус, трамвай ва гайра), ки бо ҳатсайри муқарраргардидаи ҷойҳои бозистиаш ишоратшуда ҳаракат мекунад;

- воситаи нақлиёти таъйиноти оперативӣ (фаврӣ, маҳсус) - воситаи нақлиёте, ки рангубори маҳсус ва (ё) сигналҳои нурию овозӣ дорад;

- воситаи нақлиёти сустҳаракат - воситаи нақлиёти механизми, ки бо аломати фарқунандай "Воситаи нақлиёти сустҳаракат" ишорат шудааст ва аз рӯйи соҳти конструктивиаш ё вобаста ба шароити таъмини бехатарӣ ҳангоми интиқоли бор наметавонад бо суръати зиёда аз 30 км/соат ҳаракат намояд;

- воситаи нақлиёти релсӣ - трамвай ва платформаҳо, ки бо таҷхизоти маҳсус бо роҳи трамвай ҳаракат мекунанд;

- воситай нақлиёти гаронвазн ва (ё) бузургҳаҷм - воситай нақлиёти дорои чунин вазн ва (ё) андоза, ки барои ҳаракаташон дар роҳ иҷозати маҳсуси мақомоти ваколатдор зарур аст;

- велосипед, веломобил (минбаъд – велосипед) – воситай нақлиёте (гайр аз аробачаҳои маъюбӣ), ки бо воситай қувваи мушаки одами (одамони) дар болои (дохили) он буда ба ҳаракат давроварда мешавад.

Тарафи объективии чинояти мазкур аз ҳаракатҳои зерин иборат мебошад:

- идора намудани воситай нақлиёт бо рақами қайди давлатии бегона;

- идора намудани воситай нақлиёт бо рақами қалбакӣ;

- тайёр кардани рақамҳои қалбакии қайди воситай нақлиёт.

- алоқаи сабабӣ байни кирдорҳои ба ҷамъият ҳавфнок ва оқибатҳои он, ки дар қонун пешбинӣ шудааст.

Диспозитсияи моддаи мазкур преюдитсияи маъмурӣ буда, кирдор ҳамон вақт чиноят ҳисобида мешавад, ки агар ин кирдор дар давоми як соли пас аз татбиқи ҷазои маъмурӣ содир шуда бошад.

Дар ҳолати бори аввал содир намудани кирдори мазкур яъне, идора намудани воситай нақлиёт бо рақами қайди давлатии бегона ё рақами қалбакӣ шаҳс мутобики моддаи 313 Кодекси ҳукуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии маъмурӣ қашида мешавад.

Таркиби чинояти мазкур расмӣ буда, аз лаҳзаи идора намудани воситай нақлиёт бо рақами қайди давлатии бегона, рақами қалбакӣ ва тайёр кардани рақамҳои қалбакии қайди воситай нақлиёт вале, дар давоми як сол баъд аз татбиқи ҷазои маъмурӣ содир шуда бошад, хотимаёфта ҳисобида мешавад.

Тарафи субъективии чинояти идора намудани воситай нақлиёт бо рақами қайди давлатии бегона, рақами қалбакӣ ва ё тайёр кардани рақамҳои қалбакии қайди воситай нақлиётро гуноҳ дар шакли қасди бевосита ташкил медиҳад. Шаҳси гунахгор дарк менамояд, ки тартиби муқарраркардаи Қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, ки аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда шудааст, вайрон менамояд ва хоҳони фаро расидани он мебошад.

Субъекти чинояти мазкур шаҳси ҷисмонии муқаллафи ба синни 16-солагӣ расидаи ронанда ё идоракунандай воситахои нақлиёт ва ё дигар шаҳсоне, ки рақамҳои қалбакии қайди воситай нақлиётро тайёр менамоянд, шуда метавонад.

Аз рўйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокиаш, категорияи чинояти дар моддаи 212¹ КҶ ҶТ пешбинигардида дараҷаи начандон вазнин мебошад.

Вобаста аз оқибатҳои ба ҷамъият ҳавфноки руҳдода таркиби асосӣ, бо ҳолатҳои вазнинкунанда пешбинӣ шудааст. Ҳамчун ҳолати вазнинкунанда дар қисми дуюми ҳамин модда тайёр кардани рақамҳои қалбакии қайди воситаи нақлиёт дарҷ гардидааст.

Қисми дуюми моддаи тафсиршаванда низ, аз рўйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокияш ба категорияи начандон вазнин дохил мешавад.

Идора кардани воситаи нақлиёт аз тарафи шахсе, ки ҳуқуқи ронандагӣ надорад ва дар ҳолати мастӣ қарор дорад

Идора намудани воситаи нақлиёт аз тарафи шахсе, ки ҳуқуқи ронандагӣ надорад ва дар ҳолати мастӣ қарор дорад, ҳамчун чиноят дар моддаи 212² КҶ ҶТ муқаррар гардидааст ва аз ду қисм иборат мебошад.

Идора намудани воситаи нақлиёт аз тарафи шахсе, ки ҳуқуқи ронандагӣ надорад ва дар ҳолати мастӣ қарор дорад дар моддаи 225¹ Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон соли 1961 ҳамчун чиноят пешбинӣ гардида буд.

Дар моддаи 225¹ Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон номи ин модда каме дигар буд, яъне идора кардани воситаҳои нақлиёт дар ҳолати мастӣ, гайриқонунӣ идора кардан ва ба идоракуни дигарон додани онҳо ном дошт ва аз се қисм иборат буд.

Моддаи 225¹ Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон ҳамон вақт чиноят эътироф мешуд, ки агар воситаи нақлиётро идора кардан аз тарафи шахсе, ки дар ҳолати мастӣ қарор дошт ва ин кирдрорро дар давоми як сол такроран содир карда буд, ҳамчунин шахсе, ки аз ҳуқуқи идора кардани воситаҳои нақлиёт барои чунин вайронкунӣ маҳрум карда шуда буд.

Қисми сегоми моддаи 225¹ Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон ҳамон вақт чиноят ҳисобида мешуд, ки агар ба шахси маст барои идора кардан додани воситаҳои нақлиёт, агар ин дар давоми як сол такроран содир мешуд, ҳамчунин дар давоми муҳлати маҳрум кардан аз ҳуқуқи идора кардани воситаҳои нақлиёт ба шахс додани воситаҳои нақлиёт барои идора кардан¹.

¹ Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон: Бо тагайироту иловаҳо, ки то 1 июни соли 1988 дохил карда шудаанд. Душанбе: Ирфон, 1989. 224 с.

Тибки муқаррароти диспозитсияи моддаи 212² КҖ ҏТ бошад, идора намудани воситаи нақлиёт аз тарафи шахсе, ки хукуки ронандагӣ надорад ва дар ҳолати мастӣ қарор дорад, ҳамон вақт чиноят эътироф мешавад, ки агар ин кирдор дар давоми як соли пас аз татбиқи ҷазои маъмурӣ барои ҷунин кирдор содир шуда бошад.

Идора намудани воситаи нақлиёт аз тарафи шахсе, ки хукуки ронандагӣ надорад ва дар ҳолати мастӣ қарор дорад, моддаи нав буда, бо қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ворид намудани таъириру иловаҳо ба Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 23 июли 2016 сол таҳти № 1331 ба КҖ ҏТ дар боби чиноятаҳо ба муқобили бехатарии ҳаракат ва истифодаи воситаи нақлиёт ворид карда шуд (криминализатсия).

Вақтҳои охир, идора намудани воситаи нақлиёт аз тарафи шахсе, ки хукуки ронандагӣ надорад ва дар ҳолати мастӣ қарор дорад, аз тарафи шаҳрвандон бениҳоят зиёд ба ҷашм мерасид, ки кори кормандони милитсияро дар самти нигоҳ доштани тартиботи ҷамъиятий ва ошкор намудани чиноят мушкил соҳт. Аз ин лиҳоз, мақомоти қонунгузор зарур шуморид, ки барои сари вақт таъмин намудани тартиботи ҷамъиятий ва қушодани чиноят аз тарафи кормандони хифзи хукуқ моддаи мазкурро ба ҳайси чиноят дар КҖ ҏТ ворид намояд.

Объекти асосии ин чиноят – муносибатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятаҳои ҳифзшаванде мебошанд, ки бехатарии ҳаракати роҳро таъмин мекунанд.

Ба сифати объекти иловагии ин чиноятаи амнияти ҳаёт ва саломатии инсон баромад менамояд.

Ба сифати предмети чинояти мазкур, ҳама гуна воситаҳои нақлиёте баромад карда метавонанд, ки дар қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи амнияти нақлиётӣ» оварда шудаанд (ба монанди нақлиётҳои ҳавоӣ, роҳи оҳан, автомобилий, обӣ, баркӣ ва қубурӣ, ки барои ҳамлу нақл муқаррар шудаанд).

Тарафи объективии ин чиноятаи ҳаракатҳои зерин иборат мебошад:

- идора намудани воситаи нақлиёт аз тарафи шахсе, ки хукуки ронандагӣ надорад;
- идора намудани воситаи нақлиёт аз тарафи шахсе, ки дар ҳолати мастӣ қарор дорад;
- аз тарафи шахсе, ки хукуки ронандагӣ надорад ва дар ҳолати мастӣ қарор дорад, барои идоракунӣ воситаи нақлиётро додан ба шахсе, ки хукуки ронандагӣ надорад;

- аз тарафи шахсе, ки ҳуқуки ронандагӣ надорад ва дар ҳолати мастӣ қарор дорад, барои идоракунӣ додани воситай нақлиёт ба шахсе, ки дар ҳолати мастӣ қарор дорад;

- алоқаи сабабӣ байни кирдорҳои ба ҷамъият ҳавғонок ва оқибатҳои бавучудомада, ки дар қонун пешбинӣ шудааст.

Диспозитсия моддаи мазкур преюдитсия маъмурӣ буда, кирдор ҳамон вакт ҷиноят ҳисобида мешавад, ки агар ин кирдор дар давоми як соли пас аз татбиқи ҷазои маъмурӣ содир шуда бошад.

Дар ҳолати бори аввал содир намудани кирдори мазкур яъне, идора намудани воситай нақлиёт аз тарафи шахсе, ки ҳуқуки ронандагӣ надорад ва дар ҳолати мастӣ қарор дорад, шахс мутобики моддҳои 332, 336, 337 ва 342 Қодекси ҳуқуквайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии маъмурӣ қашида мешавад.

Таркиби ҷинояти мазкур расмӣ буда, аз лаҳзаи аз тарафи шахс идора намудани воситай нақлиёт, ки ҳуқуки ронандагӣ надорад ва дар ҳолати мастӣ қарор дорад, вале, дар давоми як сол баъд аз татбиқи ҷазои маъмурӣ содир шуда бошад, хотимаёфта ҳисобида мешавад.

Тарафи субъективии ҷинояти идора намудани воситай нақлиёт аз тарафи шахсе, ки ҳуқуки ронандагӣ надорад ва дар ҳолати мастӣ қарор дорад аз гуноҳ дар шакли қасди бевосита иборат аст. Шахси гунаҳгор дарк менамояд, ки тартиби муқарраркардаи Қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, ки аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда шудааст, вайрон менамояд ва ҳоҳони фаро расидани он мебошад.

Субъекти ҷинояти мазкур шахси ҷисмонии мукаллафи ба синни 16-солагӣ расидае, ки ҳуқуки ронандагӣ надорад ва дар ҳолати мастӣ қарор дорад, шуда метавонад.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавғонкиаш, категорияи ҷинояти дар моддаи 212² КҔ ҔТ пешбинигардида дараҷаи начандон вазнин мебошад.

Вайрон кардани қоидаҳое, ки кори бехатарии нақлиётро таъмин менамояд

Вайрон кардани қоидаҳое, ки кори бехатарии нақлиётро таъмин менамояд, ҳамчун ҷиноят дар моддаи 216 КҔ ҔТ муқаррар гардидааст ва аз ду қисм иборат мебошад.

Вайрон кардани қоидаҳое, ки кори бехатарии нақлиётро таъмин менамояд, дар моддаи 228 Кодекси чиноятини РСС Тоҷикистон соли 1961 ҳамчун чиноят пешбинӣ гардида буд.

Дар моддаи 228 Кодекси чиноятини РСС Тоҷикистон номи ин модда каме дигар буд, яъне вайрон кардани қоидаҳои ҷории нақлиёт ном дошт ва аз се қисм иборат буд.

Моддаи 228 Кодекси чиноятини РСС Тоҷикистон ҳамон вақт чиноят эътироф мешуд, ки агар ин вайронкунӣ боиси ҳалокати одамон ё рӯй додани дигар оқибатҳои вазнин гардида бошад².

Тибқи муқаррароти диспозитсияи моддаи 216 КҶ ҶТ бошад, аз ҷониби мусоғир, пиёдагард ё дигар иштироккунандай ҳаракат (ба ғайр аз шахсони дар моддаҳои 211 ва 212 КҶ ҶТ зикргардида) вайрон кардани қоидаҳои бехатарии ҳаракат ё истифодаи воситаи нақлиёт ҳамон вақт чиноят эътироф мешавад, ки агар ин кирдор аз беҳҳтиётӣ ба саломатии инсон зарари вазнин ё миёна расонида бошад.

Таъмин намудани бехатарии ҳаракат дар роҳҳо на факат уҳдадории ронандагон ва шахсони идоракунандай воситаи нақлиётҳо ба ҳисоб меравад, балки уҳдадории тамоми иштироккунандагони ҳаракат дар роҳҳо маҳсуб мейбанд.

Вайрон кардани қоидаҳои муқаррашудаи ҳаракат дар роҳ аз ҷониби як ё дигар иштироккунандагони ҳаракат дар роҳ аксар вақт, ба оқибатҳои вазнини номусоид оварда мерасонад.

Аз ин лиҳоз, ба шумораи чиноятҳо ба муқобили бехатарии ҳаракат ва истифодаи нақлиёт қонунгузор ҳуқуқвайронкунии қоидаҳои даҳлдорро аз тарафи пиёдагардон, мусоғирон, велосипедронон ва дигар иштирокчиёни ҳаракат муқаррар намудааст.

Аз нахостани риоя кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ дараша ба ҷамъият ҳавфнокии чунин чиноятҳо ба андозае зиёд гардидааст, ки ҳатто шумораи зиёди одамон ба ҳалокат расида, ба саломатии ҳазорон нафарони дигар зарар ворид мешавад.

Объекти асосии чиноят – муносабатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ хифзшаванде мебошанд, ки бехатарии воситаҳои нақлиёти роҳи оҳан, ҳавойӣ, обӣ, автомобилий ва нақлиёти шаҳрии барқиро таъмин менамоянд.

Ба сифати объекти иловагии ин чиноят ҳаёт ва саломатии инсон баромад менамояд.

Объекти факултативии ин чиноят – моликият ва амволи ғайр мебошад.

² Кодекси чиноятини РСС Тоҷикистон: Бо тағйироту иловаҳое, ки то 1 июни соли 1988 дохил карда шудаанд. Душанбе: Ирфон, 1989. 224 с.

Тарафи объективии ин чиноят аз ҳаракатҳои зерин иборат мебошад:

- кирдори ба ҷамъият ҳавфнок - дар шакли ҳаракат (аз ҷониби мусоғир, пиёдагард ё дигар иштироккунандаи ҳаракат вайрон кардани қоидаҳои бехатарии ҳаракат ё истифодаи воситаи нақлиёт);

- оқибати ба ҷамъият ҳавфнок (расонидани зарари вазнин ё миёна ба саломатии одам, марг, садама ё дигар оқибатҳои вазнин);

- алоқаи сабабӣ байни кирдорҳои ба ҷамъият ҳавфнок ва оқибатҳои он, ки дар қонун пешбинӣ шудааст.

«Пиёдагард» - шаҳсест, ки берун аз воситаи нақлиёт, дар роҳ аст ва дар он ҷой (роҳ) кореро анҷом намедиҳад. Шахсоне, ки бо аробачаҳои маъюбии бемуҳаррик ҳаракат мекунанд, велосипед, мопед, мототцикл меронанд, чана, ароба, аробачаи бачагона ё маъюбиро мекашанд (мебаранд), ба пиёдагардон мансубанд.

Дар зери мағхуми “дигар иштирокчиёни ҳаракати роҳ” велосипедсавор, мопедсавор ва шахсоне, ки ба воситаи қалияскии инвалидӣ ҳаракат мекунанд, боз ҷанасавор, аробакаш ва гайраҳо фахмида мешавад. Ҳамчунин ронандаҳои воситаҳои нақлиёте, ки механикӣ нестанд, ба ин гурӯҳ низ дохил мешаванд.

Мисол, ронандаҳои аспароба ҳамчун субъекти чинояти мазкур ҳамон вақт ҳисобида мешаванд, ки онҳо қоидаҳои кори бехатарии нақлиётро вайрон кунанд, ба фаъолияти бехатаронаи воситаҳои нақлиёти механикӣ халал расонанд ва оқибатҳои дар қонун пешбинишударо пайдо гардонанд. Субъекти ин чиноят дар қонун оварда шудааст, аммо шахсоне, ки субъекти моддаҳои 211 ва 212 КҶ ҔТ мебошанд, субъекти ин чиноят шуда наметавонанд.

Мағхуми “иштироккунандаи ҳаракатҳо”-ро бояд дуруст фахмид ва онро набояд ба таври васеъ истифода бурд.

Ба ин гурӯҳи одамон кормандони бозрасии давлатии автомобилий, ки дар роҳ вазифаҳои ба танзимдарории ҳаракатҳоро иҷро мекунанд, ҳамчун шахсоне, ки таъмири роҳро иҷро кардаистода (шахсони қисми роҳро таъмиркунанда ва гайраҳо) дохил намешаванд. Ҳукуқ ва уҳдадориҳои онҳо дар асоси дастурамалҳои мақоматӣ ба танзим дароварда мешавад. Ҳарчанд ин дастурамалҳо ба қоидаҳои ҳаракати роҳ муқобил набошанд ҳам, лекин онҳо хусусияти мустакил доранд.

Моддаи мазкур хусусияти бланкетӣ ва ҳаволакуниро дорад. Барои дуруст дарк кардани диспозитсияи ин модда ба дигар меъёрҳое, ки қоидаҳои ҳаракат дар роҳро муайян менамоянд ва моддаҳои 211 ва 212 КҶ ҔТ муроҷиат кардан лозим мебошад. Бояд

ба назар гирифт, ки дар моддаи 216 КЧ ЧТ нисбат ба моддаи 211 КЧ ЧТ дар бораи доираи хурди қоидаҳои бехатарии ҳаракат ва истифодаи нақлиёт сухан меравад, зоро дар ин модда сухан дар бораи бехатарии на худи нақлиёт, балки бехатарии кори воситаҳои нақлиёт - ҳамчун як қисми системаи нақлиётӣ меравад.

Қоидаҳое, ки ба онҳо қонун ҳавола мекунанд, дар санадҳои меъёрии мақомоти роҳи оҳан, ҳавой, обӣ ва автомобилий муайян ва мустаҳкам карда шудаанд.

Вайрон кардани қоидаҳое, ки кори бехатарии нақлиётро таъмин мекунанд, аз тарафи субъектони гуногуни дар қонун пешбинишуда содир карда мешаванд. Аз ин хотир, номгӯйи ин таҷовузҳо ҷинояти ғайриимкон мебошад. Бисёртар вайрон кардани қоидаҳое, ки кори бехатарии нақлиётро таъмин менамояд, асосан аз тарафи пиёдагардоне, ки якуյкбора дар пешни нақлиёти дарҳараратбуда пайдо мешаванд ва пиёдагардони роҳро дар ҷойҳои манъшуда мегузаранд, содир карда мешавад.

Мутобики Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳаракати роҳ» пиёдагардон дорои чунин уҳдадориҳо мебошанд:

– талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳаракат дар роҳ», Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Қоидаҳои ҳаракат дар роҳҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва дигар асноди меъёриро оид ба ҳаракат дар роҳ донанд ва бечунучаро риоя намоянд;

– барои ҳаракат дар роҳ шароити бехатарро фароҳам оранд, бо амалҳо ё беамалиҳои худ ба дигар иштирокдорони ҳаракат дар роҳ зарар нарасонанд;

– зарареро, ки бо гуноҳи онҳо дар натиҷаи риоя накардани қонунгузорӣ оид ба ҳаракат дар роҳ расидааст, ҷуброн намоянд;

– дастурҳои мақомоти назорати давлатиро доир ба риояи қонунгузорӣ оид ба ҳаракат дар роҳ иҷро кунанд;

– бояд бо пиёдараҳа ё пайраҳаҳои пиёдагардӣ ва дар сурати мавҷуд набудани онҳо аз канори роҳ ҳаракат намоянд. Пиёдагардоне, ки ҷизҳои қалонҳаҷмро мекашонанд ё мебаранд, ҳамчунин ашҳосе, ки дар аробачаҳои маъюбии бемуҳаррик ҳаракат мекунанд, агар ҳаракати онҳо дар пиёдараҳа ё канори роҳ барои дигар пиёдагардон монеа ба вучуд орад, метавонанд лаб лаби қисми мoshingardи роҳ ҳаракат намоянд;

– ҳангоми набудани пиёдараҳа, пайраҳаҳои пиёдагард ё канори роҳ, ҳамчунин ғайриимкон будани ҳаракат бо онҳо, пиёдагардон метавонанд бо пайраҳаи велосипедгард ё дар як қатор лаб

лаби қисми мошингарди роҳ (дар роҳҳои дорои хатҳои тақсим - бо канори беруни қисми мошингард) ҳаракат намоянд;

– берун аз маҳалҳои аҳолинишин, пиёдагардон ҳангоми ҳаракат бо қисми мошингарди роҳ бояд рӯ ба рӯйи самти ҳаракати воситаҳои нақлиёт пеш раванд. Ашхосе, ки дар аробачаҳои маъюбии бемуҳаррик ҳаракат мекунанд, мототсиkl, мопед, велосипед меронанд, дар ин ҳолатҳо бояд бо рафти ҳаракати воситаҳои нақлиёт ҳаракат намоянд;

– ҳаракати гурӯҳи муташаккили пиёдагардон бо қисми мошингард танҳо бо самти ҳаракати воситаҳои нақлиёт бо тарафи рост ва на зиёдтар аз чор нафар дар як қатор иҷозат дода мешавад. Аз тарафи ҷалии пеш ва ақиби гурӯҳ бояд мушоияткунандагон бо байрақчаҳои сурҳ, дар вақти торикий ва дар шароити дидашавандагии маҳдуд - бо фонусҳои фурӯзон: аз пеш - ранги сафед, аз ақиб - ранги сурҳ ҳаракат намоянд;

– бурдани гурӯҳҳои бачагон танҳо бо пиёдараҳа ва пайраҳаи пиёдагард ва дар сурати мавҷуд набудани чунин роҳҳо, бо канори роҳ, аммо танҳо рӯзона ва танҳо бо мушоияти калонсолон иҷозат дода мешавад;

– пиёдагардон қисми мошингардро бояд аз гузаргоҳи пиёдагард, аз ҷумла гузаргоҳҳои зеризаминӣ ва рӯйизаминӣ, ҳангоми мавҷуд набудани чунин гузаргоҳҳо - аз ҷорраҳа бо хатти пиёдагард ё канори роҳ убур намоянд. Ҳангоми дар наздикӣ мавҷуд набудани гузаргоҳ ё ҷорраҳа, убури роҳ бо кунци рост нисбат ба қисми мошингард дар қитъаҳое, ки ҳати ҷудокунанда ва ихотаҳо надоранд, аз ҷое, ки роҳ аз ҳарду тараф хуб дида мешавад, иҷозат дода мешавад;

– дар ҷойхое, ки ҳаракат танзим карда мешавад, пиёдагардон бояд мувоғики сигналҳои танзимгар ё ишораҳои ҷароғи рахнамо (светофор) ва дар сурати мавҷуд набудани онҳо - мувоғики ишораҳои ҷароғаки рахнамои нақлиётӣ амал намоянд;

– дар гузаргоҳҳои пиёдагарди танзимнашаванди пиёдагардон баъди арзёбии масофаи байни онҳо ва воситаи нақлиёти наздикшудаистода, суръати онҳо ва боварӣ ҳосил кардан ба ин, ки гузариш барои онҳо бехатар аст, ба қисми мошингард дохил шуда мегашаванд. Ҳангоми берун аз гузаргоҳи пиёдагард гузаштани қисми мошингард, пиёдагардон ба гайр аз ин набояд ба ҳаракати воситаҳои нақлиёт ҳалал расонанд, набояд аз ақиби воситаи нақлиёти истода ё дигар монеае, ки доираи назарро маҳдуд месозад, ба набудани воситаҳои нақлиёти наздикшудаистода боварӣ ҳосил накарда, бароянд;

– вакте ки пиёдагардон ба қисми мошингард дохил мешаванд, набояд таъхир кунанд ё бозистанд, ба шарте ки агар таъхир ё бозистй бо таъмини бехатарии ҳаракат вобаста набошад. Пиёдагардоне, ки гузаришро тамом карда натавонистаанд, бояд дар хатти чудокунандай самтҳои муқобили ҳаракати нақлиёт истанд. Гузаришро танҳо баъди он ки ба бехатарии ҳаракати минбаъда боварӣ ҳосил мешавад ва бо дарназардошти аломати ҷароғи раҳнамо (танзимгар) идома додан мумкин аст;

– ҳангоми наздикишавии воситаҳои нақлиёт бо ҷароғаки раҳнамои ранги кабуди фурӯзон ё ҷароғакҳои раҳнамои рангҳои кабуд ва сурҳи фурӯзон ва сигнали маҳсуси овозии ба кор андохташуда пиёдагардон бояд аз убури қисми мошингард ҳуддорӣ намоянд ва онҳое, ки дар қисми мошингард қарор доранд, бояд ба ин воситаҳои нақлиёт роҳ диханд ва бетаъхир қисми мошингардро озод намоянд;

– воситаи нақлиёти маршрутӣ ва таксиро танҳо дар майдончаҳои нисбат ба қисми мошингард баландгар соҳташуда ва ҳангоми мавҷуд набудани чунин майдончаҳо - дар пиёдараҳа ё канори роҳ интизор шудан мумкин аст. Дар истгоҳҳо, ки майдончаҳои маҳсуси соҳташуда надоранд, ба қисми мошингард баромадан барои саворшавӣ ба воситаи нақлиёт танҳо баъди бозистодани он иҷозат дода мешавад. Баъди аз воситаи нақлиёт фаромадан таъхир накарда, қисии мошингардро холӣ кардан зарур аст.

Дар вакти ҳаракат бо қисми мошингард ба сӯи истгоҳ ё аз тарафи истгоҳи пиёдагардон бояд мувофиқи талаботи бандҳои 4.4 - 4.7 Қоидаҳо амал намоянд.

Аксарияти (аз ҷор се ҳиссаи) ҳодисаҳои ноҳуши нақлиётӣ нисбати пиёдагардон, бо гуноҳи худи пиёдагардон ба вуқӯъ меоянд ва бояд худи пиёдагардоне, ки қоидаҳоро вайрон намудаанд, ба ҷавобгарӣ қашид шаванд.

Ҳангоми тафтишот ва дида баромадани парвандаҳои ҷиноятӣ аз рӯйи моддай мазкур ҳатман бояд маълум карда шавад, ки қадом қоидаҳои вайрон карда шудаанд ва қоидаҳои вайроншуда дар ҷӣ ифода мейбанд³.

³ Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, № 28, 18.12.2009 сол. «Дар бораи таҷрибаи судӣ оид ба ҷиноятҳои вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодаи воситаҳои нақлиёт, инчунин гайриқонунӣ ҳай карда бурдани автомобил ё дигар воситаҳои нақлиёт бидуни мақсади тасарруф» // Мачмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 112.

Мохияти ин чиноят дар он зоҳир мегардад, ки шахси воситай нақлиётро идоранакунанда ба тарики сунъӣ ба кори бехатарии нақлиёт халал мерасонанд, дар ҳама ҳолат аз рӯйи моддаи мазкур шахсоне ба ҷавобгарии чиноятӣ ҷалб карда мешаванд, ки ҳудашон идоракунандай воситай нақлиёт нестанд ва ҳамчунин намебошанд, лекин ба бехатарии кори нақлиёт халал мерасонанд. Агар шахси гунахгор ҳудаш корманди нақлиёт бошад ва аз рӯйи иҷрои вазифааш уҳдадор бошад, ки бехатарии нақлиётро таъмин намояд, мувофиқи моддаи 211 КҶ ҶТ ё чиноятҳо ба муқобили ҳаёт ва саломатии инсон ба ҷавобгарии чиноятӣ ҷалб карда мешавад.

Ин чунин маъно дорад, ки шахси маъсул доир ба таъмини бехатарии нақлиёт ё истифодаи чунин воситай нақлиёт на аз рӯйи ин модда, балки мувофиқи моддаҳои даҳлдори ҳамин боб ба ҷавобгарии чиноятӣ ҷалб карда мешавад.

Таркиби ин чиноят ҳусусияти моддӣ дорад. Барои хотима ёфтани чинояти мазкур, ба гайр аз кирдори ба ҷамъият ҳавфнок, вайрон кардани қоидаҳое, ки кори бехатарии нақлиётро таъмин менамояд, боз рух додани оқибатҳои ба ҷамъият ҳавфнок дар шакли расонидани зарари вазнин ё миёна ба саломатии одам (қисми 1), марги шахс (қисми 2), марги ду ва ё зиёда ашҳос, садама ё дигар оқибатҳои вазнин (қисми 3) зарур мебошад.

Ҳамчунин, муайян кардан ва вучуд доштани алоқаи сабабии байни кирдори ба ҷамъият ҳавфнок ва оқибати он ҳатмӣ мебошад.

Дар айни ҳол, вайрон кардани қоидаҳое, ки кори бехатарии нақлиётро таъмин менамоянд, агар оқибати ба ҷамъият ҳавфнок набошад, он гоҳ кирдор ҳамчун ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ҳисобида мешавад.

Тарафи субъективии чиноят гуноҳ дар намуди беэҳтиётӣ дар шакли ҳудбоварӣ ё бепарвой содир карда мешавад.

Шахси гунахгор медонад ва дарк мекунад, ки бо ҳаракатҳои ҳуд қоидаҳое, ки кори бехатарии нақлиётро таъмин менамояд, вайрон мекунад. Пешбинӣ мекунад, ки ин ҳаракатҳоӣ ў ба оқибатҳои ба ҷамъият ҳавфнок оварда мерасонад ва ҳудбоварона нисбати оқибатҳо умед мекунад, ки чунин оқибатҳо рух намедиҳанд (ҳудбоварӣ).

Дар намуди бепарвой бошад, шахси гунахгор дарк намекунад, ки кирдораш ба оқибатҳои чиноятӣ оварда расониданаш мумкин аст, аммо дар натиҷаи дурандешӣ ва бодиққатии зарурӣ мебоист ва метавонист он оқибатҳоро пешбинӣ кунад.

Ангеза ва мақсад дар ин чиноят гуногун матавонад шавад ва дар вақти бандубости чиноят аҳаммият надорад. Лекин дар вақти таъйин кардани ҷазо ба инобат гирифта мешаванд.

Субъекти чиноят, пеш аз ҳама, мусоғир, пиёдагард ё дигар иштироккунандагони ҳаракат шуда метавонанд.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавғонкиаш, категорияи чинояти дар қисми 1 моддаи 216 КҶ ҶТ пешбинигардида дараҷаи начандон вазнинро ташкил медиҳад.

Вобаста аз оқибатҳои ба ҷамъият ҳавғонки руҳдода таркибӣ асосӣ, бо ҳолатҳои вазнинкунанда пешбинӣ шудааст. Ҳамчун ҳолати вазнинкунанда дар қисми дуюми ҳамин модда аз беэҳтиёти боиси марги инсон пешбинӣ шудааст.

Қисми дуюми моддаи 216 КҶ ҶТ аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавғонкияш ба категорияи дараҷаи начандон вазнин дохил мешавад.

Ҳамчун ҳолати маҳсусан вазнинкунанда дар қисми сеюми ҳамин модда се ҳолат пешбинӣ шудааст, яъне кирдори пешбининамудаи қисми яқуми ҳамин модда агар:

а) аз беэҳтиёти боиси марги ду ё зиёда шахсон гардида бошад;

б) сабаби садама гардида бошад;

в) боиси оқибатҳои дигари вазнин гардида бошад.

Қисми 3 моддаи 216 КҶ ҶТ аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавғонкияш ба категорияи дараҷаи миёна дохил мешавад.

Вайрон кардани қоидаҳои парвози байналмилалӣ

Вайрон кардани қоидаҳои парвози байналмилалӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 218 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст ва аз як қисм иборат мебошад.

Вайрон кардани қоидаҳои парвози байналмилалӣ дар моддаи 82 Кодекси чиноятини РСС Тоҷикистон соли 1961 ҳамчун чиноят пешбинӣ гардида буд.

Дар моддаи 82 Кодекси чиноятини РСС Тоҷикистон номи ин модда каме дигар буд, яъне вайрон кардани қоидаҳои парвози байналмилалӣ ном дошт ва аз як қисм иборат буд.

Моддаи 82 Кодекси чиноятини РСС Тоҷикистон ҳамон вақт чиноят эътироф мешуд, ки бе иҷозати муқарраршуда ба ИҶШС парвоз карда даромадан ва аз ИҶШС парвоз карда баромадан, риоя накардани маршурутҳо, ҷойи фуромад, дарвозаҳои ҳавойӣ, ба-

ландии парвоз, ки дар ичозатнома нишон дода шудаанд ё дигар хел вайрон кардани қоидаҳои парвози байналмилалӣ⁴.

Тибки муқаррароти диспозитсияи моддаи 218 КҶ ҶТ бошад, риоя накардани хати парвози муайяншуда, чойи фуруд, дарвазаҳои фазоӣ, баландии парвоз ё вайрон кардани дигар қоидаҳои парвози байналмилалӣ ҳамчун чиноят пешбинӣ шудааст.

Ба ҷамъият ҳавфнокии ин чиноят дар он зохир мегардад, ки дар натиҷаи вайрон кардани қоидаҳои парвози байналмилалӣ он метавонад, ба садамаҳои ҳавоӣ, марги ҷандин нафар мусоғирон, расонидани хисороти қалони моддӣ ва ба миён овардани мушкилӣ байни муносибатҳои байнидавлатӣ гардад.

Объекти асосии чиноят – муносибатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшавандае мебошанд, ки бехатарии ҳаракати ҳаворо таъмин менамоянд.

Ба сифати объекти иловагии ин чиноят дохилнопазирии сарҳадҳои давлатӣ баромад менамояд.

Дар адабиёти ҳукуқӣ оид ба объекти ин чиноят ақидаҳои гуногун ҷой доранд. Масалан, Н.И. Ветров чунин мешуморад: «муносибатҳои ҷамъиятие, ки на танҳо, бехатарии парвозҳои байналмилалӣ ва бехатарии парвозҳои нақлиёти ҳавоиро ба танзим медароранд, инчунин муносибатҳое, ки ҳаёт ва саломатии мусоғирон ва ҳайати экипажро ба танзим медароранд, объекти чинояти мазкурро ташкил медиҳад»⁵. Аммо, моддаи 218 КҶ ҶТ ягон гуна оқибатро дар диспозитсияаш пешбинӣ намекунад. Диспозитсияи моддаи 218 КҶ ҶТ ҷавобгариро танҳо барои вайрон кардани қоидаҳои парвози байналмилалӣ пешбинӣ мекунаду ҳалос.

Предмети чинояти мазкурро ҳавопаймо ва қишиҳои ҳавоие, ки парвозҳои байналмилалиро анҷом медиҳанд, ташкил медиҳанд.

Ҳавопаймо – дастгоҳи парвозкунанда мебошад, ки дар атмосфера аз ҳисоби амали дутарафаи ҳавоӣ, ки он аз ҳавои сатҳи замин ва ҳавои сатҳи об фарқ мекунад, нигоҳ дошта мешавад.

Тарафи объективии чиноятро риоя накардани хати парвози муайяншуда, чойи фуруд, дарвазаҳои фазо, баландии парвоз ё дигар қоидаҳои парвози байналмилалӣ ташкил медиҳад.

Парвози байналмилалии ҳавопаймо – парвози ҳавопаймо дар фазои ҳавоии зиёдатар аз як давлат мебошад.

Парвози байналмилалии ҳавопаймоҳо дар фазои ҳавоӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷи-

⁴ Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон: Бо тагиироту иловаҳо, ки то 1 июни соли 1988 дохил карда шудаанд. Душанбе: Ирфон, 1989. 224 с.

⁵ Ветров Н.И. Уголовное право. Особенная часть. М., 2002. С. 356.

кистон, принсипҳо ва меъёрҳои қабулшудаи хукуки байналмилалӣ ва санадҳои хукуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, ичро карда мешавад.

Парвози байналмилалии ҳавопаймоҳо дар асоси санадҳои хукуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст ё иҷозатҳое, ки бо тартиби муқаррарномудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешаванд, ичро карда мешавад.

Аломатҳои фарққунандаи ҳавопаймоҳои давлатҳои хориҷӣ аз тарафи истифодабарандагон то оғози ичрои парвози байналмилалӣ ба мақоми маҳсуси ваколатдори соҳаи мудофиа ва мақоми маҳсуси ваколатдори соҳаи авиатсияи гражданий ҳабар дода мешаванд.

Барои ичрои парвози ҳавопаймоҳои давлатҳои хориҷӣ дар фазои ҳавоии Ҷумҳурии Тоҷикистон истифодабарандагон вазифдоранд, ки ба мақоми маҳсуси ваколатдори соҳаи авиатсияи гражданий маълумотро дар бораи сугурта ё таъмини дигари масъулият барои расонидани зарар ба шахсони сеюм ва ҳавопаймоҳо пешниҳод намоянд. Шароити чунин таъминот аз тарафи мақоми маҳсуси ваколатдори соҳаи авиатсияи гражданий муқаррар карда мешавад⁶.

Киштиҳои ҳавоии Тоҷикистон парвозҳои байналмилалиро мувофиқи шартномаҳои дар тартиби маҳсус додашуда ба амал мебароранд.

Парвози киштиҳои ҳавоии хориҷӣ дар ҳудуди фазои Тоҷикистон, дар асос ва мувофиқи шартномаҳои байналмилалӣ ва иҷозатномаҳои маҳсус доир ба парвози яқдафъаина иҷозат дода мешавад.

То саршавии ичрои чунин парвоз шахси истифодабарандай воситаҳои нақлиёти ҳавоӣ ба мақомоти даҳлдори Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба идораи парвози шаҳрвандӣ, нишонаҳои шиноскунандаи ҳудро, яъне, нишонаҳои киштии ҳавоиро бояд маълум кунад. Ба гайр аз ин, ў уҳдадор аст, ки маълумот дар бораи бурдани ҷавобгарӣ дар бораи сугуртаро дар ҳолати расонидани зарар ба шахсони сеюм пешниҳод кунад.

Ҳучҷатҳое, ки дар доҳили киштиҳои ҳавоӣ мавҷуданд, дар ҳудуди ҳавоии фазои Тоҷикистон ҳакиқӣ эътироф карда мешаванд, агар он ҳучҷатҳо ба талаботи авиатсияи байналмилалӣ аз тарафи Тоҷикистон эътирофшуда мувофиқат кунад.

⁶ Кодекси фазои ҳавоии Ҷумҳурии // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 1998. № 23-24. Мод. 342.

Ҳамаи киштиҳои ҳавоии хориҷие, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон фурӯд меоранд, бевосита ҳӯҷҷатҳои онҳо аз назар гузаронида мешаванд. Дар ҳолатҳои ба талаботи байналмилалӣ ҷавобгӯ набудани ҳӯҷҷатҳои киштиҳои ҳавоӣ ё носоз будани ин киштиҳо, мақомати даҳлдори ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба авиатсияи шаҳрвандӣ ҳуқӯқ доранд баргаштани онҳоро боздоранд.

Парвозҳои байналмилалӣ ба намудҳои зерин ҷудо карда мешаванд:

1. Парвози байналмилалӣ мувофиқи нақша;
2. Парвозҳои иловагӣ мувофиқи нақша;
3. Парвозҳои махсус;
4. Парвозҳои ҷартийӣ;
5. Парвозҳои якбора.

Мувофиқи принсипҳои соҳибхтиёри давлатӣ ҳар як давлат дар ҳудуди фазоии ҳуд мустақилона қоидаҳои парвозҳоро муайян мекунад. Ин меъери умумиэтирофшуда дар шартномаҳои байналмилалӣ ва давлатҳои алоҳида мустаҳкам карда шудааст.

Инкишиғи авиатсияи шаҳрвандӣ ва зиёд шудани парвозҳо ба зарурати коркард ва татбиқкунни меъёрҳои якхеларо оид ба парвозҳои байналмилалӣ ба миён овард.

Тартиби ҳуқӯқии фазои ҳавоӣ вобаста аз дараҷаи муқаррароти ҳуқӯқии ҳамон давлате, ки фазо дар ҳудуди он давлат мебошад, муайян карда мешавад.

Нисбати ҳудуди фазои, ки дар болои баҳрҳои кушод, ҳудудҳои байналмилалӣ, обҳои ҳудудии давлатҳои дар соҳилбуда, Антарктида ва уқёнусҳои ҷаҳонӣ воқеанд, мувофиқи муқаррароти ҳуқӯқии байналмилалӣ муайян карда мешавад.

Дар ин ҳолатҳо давлат наметавонад қоидаҳои ҳудро муайян ва татбиқ намоянд, чунки давлат вазифадор аст, қоидаҳои байналмилалии парвозро риоя намояд.

Дар қонун фақат номгӯйи ҳурди парвозҳои умумии вайрон кардани қоидаҳои байналмилалии парвоз нишон дода шудааст. Барои дуруст ҳал кардани парвандаҳо оид ба вайрон кардани қоидаҳои парвози байналмилалӣ ба меъёрҳои ҳуқӯқӣ бояд муроҷиат кард, ки ин қоидаҳоро пешбинӣ ва ба танзим медароранд.

Ҳангоми иҷрои парвозҳои байналмилалӣ, ҳайати ронандагони киштиҳои ҳавоӣ қоидаҳои зеринро бояд иҷро қунанд:

– дар ҳудуди фазои Ҷумҳурии Тоҷикистон риоя кардани қоидаҳое, ки аз қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бар меояд, пеш аз ҳама, қоидаҳои умумии парвозҳо ва нишондодҳо оид ба риояи парвозҳои авиатсияи граждани;

– дар ҳудуди фазоии давлатҳои хориҷӣ асосан риоя кардани қоидаҳои парвози ҳамон давлат ва ҳамчунин қоидаҳои парвози Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки қоидаҳои парвози давлати хориҷӣ намебошанд;

– риоя кардани шартномаҳои байнидавлатие, ки аз тарафи давлатҳои хориҷӣ ва Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба парвози байналмилалӣ эътироф шудааст.

Киштии ҳавоие, ки сарҳади Ҷумҳурии Тоҷикистон вайрон карда, бе иҷозати маҳсус гузаштааст, ба тариқи фаврӣ ба фурӯдорӣ мачбур карда мешавад. Баъди фурудорӣ, муайян кардани сабаби вайрон кардани қоидаҳои парвози киштии ҳавоӣ барои давом додани парвоз аз тарафи мақомоти идоракунандаи ҳаракати ҳавоӣ иҷозат дода мешавад⁷.

Чиноят таркиби расмӣ дошта, аз вақти содир кардани кирдорҳои ба ҷамъият ҳавғонок, ки вайрон кардани қоидаҳои парвози байналмилалиро дар бар мегиранд, хотимаёфта ҳисобида мешаванд, новобаста аз фаро расидани дигар оқибатҳои ба ҷамъият ҳавғонок.

Тарафи субъективии чинояти мазкур бо гуноҳ дар шакли қасди бевосита содир мешавад, яъне гунаҳгор ба ҷамъият ҳавғонок будани кирдори ҳудро дарк карда, имконият ё ногузизии фаро расидани оқибатро пешбинӣ намуда, хоҳони фаро расидани оқибат мебошад.

Ангеза ва мақсадҳои ин чинояти гуногун мешаванд.

Субъекти чинояти мазкур – ин ҳайати ронандагони киштиҳои ҳавоии чӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва чӣ давлатҳои хориҷа ва шахсони бешаҳрвандӣ шуда метавонанд. Ҳайати ронандагони киштиҳои ҳавоие, ки дар зери маҷбуркунӣ ба вайрон кардани қоидаҳои парвози байналмилалӣ роҳ додаанд, ба ҷавобгарии чинояти қашидা намешаванд.

Мусоғирони дар доҳили киштиҳои ҳавоибуда, ки қоидаҳои парвози байналмилалиро вайрон кардаанд, ба ҷавобгарии чинояти мувоғики ин модда ҷалб карда намешаванд. Ба мавҷуд будани баъзе шароитҳои муайян кардани ин мусоғирон, мувоғики моддаи 335 КҔ ҔТ баҳо дода мешавад.

Вайрон кардани қоидаҳои парвози байналмилалӣ дар бисёр ҳолатҳо бо таркибҳои дигар, ба монанди қочоқ моддаи 289 КҔ ҔТ, ғайриқонунӣ ҳай карда бурдан ё ғасби киштиҳои ҳавоӣ, обӣ ё қатораҳои роҳи оҳан – моддаи 184 КҔ ҔТ якҷоя содир карда мешаванд.

⁴¹ Тағсир ба КҔ ҔТ // Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 560.

ванд. Дар ин ҳолат кирдорҳои содиршуда аз рӯйи маҷмӯи чиноятҳо баҳо дода мешавад⁸.

Категорияи чинояте, ки дар моддаи 218 КҶ ҶТ муқаррар гардидааст, начандон вазнин эътироф мешавад.

§ 3. Чиноятаи бевосита бо вайрон кардани қоидаҳои бехатарии ҳаракат ва истифодаи нақлиёт вобастанабуда

Таъмири бадсифати роҳҳо, воситаҳои нақлиёт ва ба истифода баровардани онҳо бо норасоиҳои техниқӣ ҳамчун чиноят дар моддаи 213 КҶ ҶТ муқаррар гардида, аз се қисм иборат мебошад.

Тибқи муқаррароти диспозитсияи моддаи 213 КҶ ҶТ таъмири бадсифати воситаҳои нақлиёт, роҳҳо, воситаҳои огоҳонӣ ё алоқа ё дигар таҷхизоти нақлиёт, ҳамчунин барои истифодабарӣ иҷозат додани нақлиёти аз ҷиҳати техниқӣ носоз аз ҷониби шаҳси масъули ҳолати техникии воситаҳои нақлиёт ҳамон вақт чиноят эътироф мешавад, ки агар, ин кирдор аз беэҳтиётӣ ба саломатии ҷабрдида зарари вазнин ё миёна, ё зарар ба миқдори калон расонида бошад.

Объекти асосии ин чиноят – муносибатҳои ҷамъиятие мебошанд, ки дурустии техникии воситаи нақлиёт ва бехатарии истифода онро таъмин мекунанд.

Ба сифати объекти иловагии қисми якуми моддаи мазкур саломатӣ ва ба сифати объекти иловагии қисмҳои дуюм ва сеюми модда ҳаёти инсон баромад мекунанд.

Ба сифати объекти факултативӣ дар моддаи тафсиршаванд моликияти шаҳси бегона баромад мекунад.

Ба сифати предмети чинояти моддаи 213 КҶ ҶТ дохил мешаванд:

1. Воситаҳои нақлиётӣ (нақлиёти роҳи оҳан, ҳавойӣ, обӣ, автомобилий, шаҳрии барқӣ);

2. Роҳҳо, ки дарозии қитъаи маҳалро дар бар мегиранд (ҳамчунин рӯйи об), ки барои таъмини ҳаракати воситаҳои нақлиёт пешбинӣ шудаанд ё истифода бурда мешаванд (роҳи оҳан, гӯлачӯбҳо, майдонҳои (хатҳои) фурӯдгоҳ, ки барои фурӯд омадан

⁸ Боян А.П. Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств: дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2002. С. 67.

ва парвоз кардани воситаҳои нақлиётни ҳавой пешбинӣ шудаанд ва гайраҳо);

3. Таҷҳизоти нақлиётӣ- яъне ҳамагуна восита ва иншооте, ки барои таъмин намудани кори мӯътадили нақлиёт пешбинӣ шудаанд (воситаҳои огоҳкунӣ, семафор, маяк, дастгоҳи радиоӣ), воситаҳои алоқа (телефонӣ, телеграфӣ, телевизионӣ, асбобҳои ахборот-диханда, шлагбаумҳо ва гайраҳо).

Тарафи объективии ин ҷиноят аз ҳаракатҳои (бехаракатии) зерин иборат мебошад:

- кирдори ба ҷамъият ҳавфнок - дар шакли ҳаракат (таъмири бадсифати воситаҳои нақлиёт ва ё аз истифода баровардани онҳо бо норасогиҳои техниқӣ) бехаракатӣ (масалан, бо роҳи бехаракатӣ надидани ҷораҳо, оид ба бартараф кардани истифодай воситаҳои нақлиёти аз ҷиҳати техниқӣ носоз);

- оқибати ба ҷамъият ҳавфнок (ба саломатии одамон расонидани зарари вазнин ё миёна ё дигар зарари калон);

- алоқаи сабабӣ байни кирдорҳои ба ҷамъият ҳавфнок ва оқибатҳои он, ки дар қонун пешбинӣ шудааст.

Таҳти мағҳуми таъмири бадсифати воситаи нақлиёт - бартараф накардани ҳамаи норасоиҳо тибқи қоидаҳои технологӣ ва меъёрий ё ин, ки васл намудани қисмҳои эҳтиёти бадсифат ё гайристандартӣ (масалан, бандакҳо ва ҷузъиётҳо, ки истифодабарии бехатарии воситаи нақлиётро таъмин мекунанд), фахмида мешавад.

Ба истифода баровардани онҳо маънои онро дорад, ки аз тарафи шаҳсони муайян воситаҳои нақлиёти аз ҷиҳати техниқӣ носоз ба истифода иҷозат дода мешавад. Воситаҳои нақлиёти аз ҷиҳати техниқӣ носоз чунин воситаҳои нақлиётне мебошанд, ки истифодай мақсадноки онҳо таҳдид ба бехатарии ҳаракат ва истифодай воситаҳои нақлиёт дорад.

Иҷозат додани дигар низом ва агрегатҳои воситаҳои нақлиёт ба монанди низоми коммуникативӣ, таҷҳизоти нақлиётӣ, воситаҳои хабардихӣ ва алоқа дар ҳолати носозбуда, аз рӯйи ин модда баҳо дода намешавад. Чунин кирдорҳо дар шароитҳои муайян, ҳамчун ҷиноятҳои мансабӣ баҳо дода мешаванд.

Иҷозат додан ба истифодай воситаҳои нақлиёти носоз метавонад, даҳонӣ ва ҳам ҳаттӣ шавад.

Воситаҳои нақлиёти мөханикӣ, ки дар ҳаракати роҳ иштирокдоранд, ҳамчунин ядакҳои (нимядакҳои) онҳо аз рӯйи тартибе, ки ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар кардааст, бояд ҳатман аз муоинаи техниқӣ гузаранд.

Ба воситаҳои нақлиёти меканикие, ки аз муонианаи ҳатмии навбатии техникий нагузаштаанд, минбаъд барои истифода иҷозат дода намешад.

Таркиби чинояти мазкур аз рӯйи тарафи объективии чиноят моддӣ буда, аз лаҳзаи фарорасии оқибатҳо дар намуди аз беэҳтиёти ба саломатии ҷабрдида расонидани зарари дараҷаи миёна, вазнин, зарар ба микдори қалон ё боиси марги инсон гардидан хотимаёфта дониста мешавад. Микдори зарари қалон аз андозаи зарари воқеан ба ҷабрдида расонидашуда муайян карда мешавад. Агар оқибатҳои дар қонун пешбинишуда вучуд надошта бошад, он гоҳ кирдор чиноят эътироф намешавад.

Аломати асосии тарафи объективии чиноят, ин "алоқаи сабабӣ" мебошад. Яъне, ҳангоми баҳо додани кирдор аз рӯйи ин модда бояд алоқаи сабабӣ байни таъмири бадсифати воситаҳои нақлиёт ё ба истифода баровардани онҳо бо норасогиҳои таҳникӣ ва оқибатҳои ба ҷамъият ҳавфнок дар намуди расонидани зарари миёна ё вазнин ба саломатии одамон ё зарари қалон расонидан ҳатман бояд муайян карда шавад.

Вобаста ба ин масъала дар Қарори Пленми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин омадааст: «диққати мақомоти пешбуруди парвандai чиноятӣ ва судҳо ба он ҷалб карда шавад, ки ҳангоми тафтшиш ва баррасии парвандахо дар бораи таъмири бадсифати воситаҳои нақлиёт ва барои истифодабарӣ иҷозат додани нақлиёти носоз бояд алоқаи сабабии байни таъмири бадсифати қисмҳои алоҳида, бандакҳои воситai нақлиёт, инчунин вайрон қардани ҷараёни технологӣ ҳангоми васл ё иваз қардан ва ба истифода баровардани онҳо ва фарорасии оқибатҳои дар моддаи 213 КҔ ҔТ пешбинигардида, муайян карда шавад»⁹.

Тарафи субъективии ин чиноят аз гуноҳ дар шакли беэҳтиёти бо худбоварӣ ё бепарвой содир мегардад.

Дар ҳолати худбоварӣ шаҳс имконияти фаро расидани оқибати барои ҷамъият ҳавфнокии вайрон қардани қоидаҳои таъмир ё ба истифода баровардани воситai нақлиётро пешбинӣ карда, вале бе асосҳои коғӣ ба он бовар аст, ки оқибатҳоро бартараф менамояд.

⁹ Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18.12.2009 сол, № 28 «Дар бораи таҷрибай судӣ оид ба чиноятҳои вайрон қардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодай воситаҳои нақлиёт, инчунин гайриқонунӣ ҳай карда бурдани автомобил ё дигар воситаҳои нақлиёт бидуни мақсади тасарруф» // Мачмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). Душанбе, 2019. С. 114.

Дар ҳолати бепарвой бошад, шахс имконияти фаро расидани оқибати барои ҷамъият ҳавфнокии вайрон кардани қоидаҳои таъмир ё ба истифода баровардани воситаи нақлиётро пешбинӣ намекунад, ҳол он, ки дар сурати бодикӯзӣ ва дурандешии зарурӣ мебоист ё метавонист оқибатҳоро пешбинӣ намояд.

Ангезаи таъмири бадсифат ва баровардани воситаҳои нақлиёти носоз ба истифодабарӣ, метавонанд гуногун бошанд, онҳо ҳангоми баҳодиҳии кирдор аз рӯйи моддаи мазкур аҳаммият надоранд, аммо аз тарафи суд ҳангоми таъйини ҷазо ба инобат гирифта мешавад.

Субъекти ин ҷиноят – мумкин аст, ҳам кормандони ташкилотҳои нақлиётӣ новобаста аз шаклҳои ташкилию ҳуқуқӣ ва моликият, ки бо нақлиёти автомобилий ва барқии шаҳрӣ ба қашонидани мусоғирон ва бор машгуланд, инчунин кормандони дигар ташкилотҳо, ки ба онҳо дар асоси дастуралхо ё ин, ки қоидаҳои амалкунанда, амрҳои даҳлдор ё ин, ки тибқи вазифаи хизматии ишғол намудаашон барои ҳолати корӣ ё истифодабарии воситаҳои нақлиёт масъулият voguzor карда шудааст, ҳамчунин молик - соҳибкорон ё кормандони устоҳонаҳои таъмири нақлиёт, ки барои ба амал баровардани фаъолияти соҳибкорӣ иҷозатнома дошта, таъмири бадсифатро иҷро намудаанду аз беэҳтиётӣ боиси ба саломатии инсон расонидани зарави дараҷаи миёна, вазнин ё марги ўгардидааст, дониста мешаванд.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокиаш, категорияи ҷинояти дар қисми 1 моддаи 213 КҶ ҶТ пешбинигардида, дараҷаи наҷандон вазнин мебошад.

Вобаста аз оқибатҳои ба ҷамъият ҳавфноки руҳдода таркибӣ асосӣ, бо ҳолатҳои вазнинкунанда пешбинӣ шудааст. Ҳамчун ҳолати вазнинкунанда дар қисми дуюми моддаи 213 КҶ ҶТ, ҳамин кирдор агар аз беэҳтиётӣ боиси марги инсон шуда бошад, пешбинӣ шудааст.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокиаш, категорияи ҷинояти дар қисми 2 моддаи 213 КҶ ҶТ пешбинигардида, дараҷаи наҷандон вазнин мебошад.

Ҳамчун ҳолатҳои маҳсусан вазникунанда дар қисми сеюми моддаи 213 КҶ ҶТ, дар намуди аз беэҳтиётӣ боиси марги ду ва зиёда ашхос ё боиси оқибатҳои дигари вазнин гардида бошад, пешбинӣ шудааст.

Қисми 3 моддаи 213 КҶ ҶТ аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокияш ба категорияи дараҷаи миёна дохил мешавад.

Вайрон кардани қоидахой бехатарй ҳангоми соҳтмон, истифодабарй ва таъмири хатҳои қубури магистралй

Вайрон кардани қоидахой бехатарй ҳангоми соҳтмон, истифодабарй ва таъмири хатҳои қубури магистралй ҳамчун чиноят дар моддаи 217 КЧ ҶТ муқаррар карда шудааст. Моддаи мазкур аз се қисм иборат мебошад.

Тибқи муқаррароти диспозитсияи моддаи 217 КЧ ҟТ вайрон кардани қоидахой бехатарй ҳангоми соҳтмон, истифода ё таъмири хатҳои қубури магистралй ҳамон вакт чиноят эътироф мешавад, ки агар ин кирдор аз беҳхтиёти ба саломатии ҷабрдида зарари вазнин ё миёна, ё зарар ба микдори қалон расонида бошад.

Объекти асосии чиноят – муносибатҳои ҷамъиятие мебошанд, ки бехатарии соҳтмон, истифодабарй ва таъмири хатҳои қубури магистралро таъмин мекунанд.

Ба сифати объекти иловагии қисми якуми моддаи мазкур саломатӣ ва ба сифати объекти иловагии қисмҳои дуюм ва сеюми модда ҳаёти инсон баромад мекунад.

Ба сифати объекти факултативӣ дар моддаи тафсиршаванда моликияти шаҳси бегона баромад мекунад.

Предмети чинояти мазкурро қубури магистралӣ, яъне маҷмӯи воситаҳои техниқӣ барои интиқолшаванда амалӣ мегардад (нафт, маҳсулоти нафтӣ, гази табиӣ, нафтӣ ва гайраҳо). Дигар навъҳои қубурҳо (хатҳои иловагӣ ба хонаҳои интиқоматӣ, анборҳо ва гайраҳо) предмети чунин навъи чиноятро ташкил намедиҳанд. Ба предмети ин чиноят на танҳо бевосита худи қубурҳои магистралӣ, балки иншооти кори онро таъминкунанд (стансияҳои компрессорӣ, зиддисӯҳтор, зидди зангзаний ва дигар иншооту бино, насосҳои қашанд ва резонанда ва гайраҳо), дохил мешаванд.

Ҷойи истеъмоли ин маҳсулоти номбаршуда, базаи нафтӣ, стансияҳои тақсими маҳсулоти газу нафт ё корхонаву ташкилотҳое, ки барои фаъолияти онҳо истеъмоли маҳсулоти газу нафт заруранд, шуда метавонанд.

Ба таркиби қубури магистралӣ дохил мешаванд:

1. Қубур бо шоҳаҳояш, стансияҳои интиқолӣ бо воситаҳои интиқолдиҳиаш, воситаҳои ченаки сарфшавии газу нафт, восита, механизмҳои қабул ва фиристодани маҳсулоти номбаршуда;

2. Воситаҳои химиявии ҳимояи қубурҳо аз ҳӯрдашавӣ, ҳатҳо ва иншооти алоқаи технологӣ;
3. Ҳатҳои баркӣ, ки таъйиноташон хизматрасонии қубурҳои магистралӣ мебошад;
4. Воситаҳои зидди оташ, иншооти зидди ҳӯрдашавӣ ва ҳимоякунданаи қубурҳои магистралӣ;
5. Зарфҳо барои нигоҳдории нафт ва анбори замини барои партофтани нафт дар ҳолатҳои садама;
6. Бино ва иншооти ҳатти хизмати истифодабарии қубурҳои магистралӣ;
7. Роҳҳои доимӣ ва майдонгоҳи ҷарҳболи дар назди қубури магистралӣ, аломатҳои шиноснамоии ҷойи воқеии ҳатҳои қубури магистралӣ;
8. Стансияҳои газтақсимкунӣ;
9. Стансияҳои зеризамини нигоҳдории газ;
10. Нуқтаҳои гармкунии нафт ва маҳсулоти нафтӣ;
11. Нишондодҳо ва аломатҳои огоҳкунӣ.

Қубурҳои магистралӣ ба объектҳои ҳатарашон зиёд дохил мешаванд. Зоро вайрон шудани қубурҳо ё үнсурҳои алоҳидаи он бо пахншавӣ, пошхӯрии пӯлод ва хок, оташ гирифтани маҳсулоти нафту газ, таркиши якҷояи газу ҳаво, вайрон ё несту нобуд кардани иншоот ва ба муҳити атроф баровардани маҳсулоти заҳрнок алоқаманд мебошад¹⁰.

Тарафи объективии ин ҷиноят аз ҳаракатҳои (бехаракатии) зерин иборат мебошад:

- кирдори ба ҷамъият ҳавғонок - дар шакли ҳаракат (вайрон кардани қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми соҳтмон, истифодабарӣ ва таъмири ҳатҳои қубурҳои магистралӣ) ва ё бехаракатӣ (шахсоне, ки талаботи вуҷуддоштаро ба назар намегиранд, яъне ҳатҳои қубурҳои магистралӣ бо гузаргоҳҳои дарёй ё каналиро ишора намекунанд);
- оқибати ба ҷамъият ҳавғонок (ба саломатии одамон расонидани зарари вазнин ё миёна ё зарар ба миқдори калон);
- алоқаи сабабӣ байни кирдорҳои ба ҷамъият ҳавғонок ва оқибатҳои он, ки дар қонун пешбинӣ шудааст.

Мавҷуд будани алоқаи сабабӣ байни вайронкунии қоидаи муқарраргардида ва ба вуҷуд омадани оқибатҳои дар қонун ишорагардида, асоси ба ҷавобгарӣ қашидан мебошад.

¹⁰ Боҳан А.П. Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств: дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2002. С. 133.

Диспозитсияи моддаи мазкур бланкетӣ мебошад. Барои муяян намудани ҳаққонияти қоидавайронкунӣ ба санадҳои меъёрийдоравӣ муроҷиат кардан зарур аст, масалан ба қоидаҳои техникии истифодаи кубурҳои магистралӣ, қоидаҳои муҳофизати кубурҳои магистралӣ ва гайраҳо. Вайрон намудани чунин қоидаҳо бояд ба соҳтмон, истифода ё таъмири қубурҳои магистралӣ, алоқаманд бошад.

Соҳтмони ҳатҳои қубурҳои магистралӣ – ин лоиҳакашӣ, санчиши он бо мустаҳкамӣ ва нагузаронидани ҳаво.

Истифодабарӣ - истифодаи функционалии худи кубур, қисмҳои алоҳидай он ва иншоотҳои таъминкунандай он.

Таъмир – бартараф намудани носозиҳо ва хисороти кубурҳои магистралӣ ва иншоотҳои кори онро таъминкунанда. Таъмир ме-тавонад навбатӣ, пурра ё садамавӣ – барқароркунанда бошад.

Қоидаҳои соҳтмон, истифодабарӣ ё таъмири қубурҳои магистралӣ барои шахсоне зарур аст, ки ба соҳаи нақлиёти қубурҳои магистралӣ вобаста карда шудаанд, баробар ба шахсони дигари соири корхона ва идораҳо, мақомоти ҳокимият ва идораи маҳаллӣ, шаҳрвандони оддии дар маҳали гузаштани қубурҳои магистралӣ ва ҷойгиршавии иншоотҳои таъминкунандай онҳо кор мекунанд.

Барои бартараф кардани имкониятҳои заرارрасонӣ ба қубурҳои магистралӣ ҳудудҳои муҳофизатшаванд дар атрофи ин қубурҳо муқаррар карда мешавад. Ташкилот, муассиса ё шаҳрвандоне, ки барои бурданӣ корҳо дар назди қубурҳои магистралӣ иҷозати ҳаттӣ (маҳсус) гирифтаанд, вазифадоранд, қоидаҳои бехатарии дар назди қубурҳои магистралӣ бударо риоя кунанд¹¹.

Таркиби ҷинояти мазкур аз рӯйи алломатҳои тарафи объектии ҷиноят моддӣ буда, аз вакти пайдо шудани оқибатҳои ба ҷамъият ҳавғоники дар қонун пешбинишуда дар намуди аз беҳтиёти ба саломатии инсон расонидани зарари вазнин ё миёна ё зарар ба миқдори қалон хотимаёфта ҳисобида мешавад.

Тарафи субъективии ҷиноят аз ғуноҳ дар шакли беҳтиётий бо ҳудбоварӣ ё бепарвой содир мегардад.

Дар ҳолати ҳудбоварӣ шаҳс имконияти фаро расидани оқибати барои ҷамъият ҳавғоникии вайрон кардани қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми соҳтмон, истифода ё таъмири ҳатҳои қубури магистралӣро пешбинӣ карда, вале бе асосҳои кофӣ ба он бовар кардааст, ки оқибатҳоро бартараф менамояд.

¹¹ Тафсир ба КҶ ҶТ // Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 557.

Дар ҳолати бепарвой бошад, шахс имконияти фаро расидани оқибати барои ҷамъият ҳавфнокии вайрон кардани қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми соҳтмон, истифода ё таъмири хатҳои қубури магистралиро пешбинӣ намекунад, ҳол он, ки дар сурати бодикӯтӣ ва дурандешии зарурӣ мебоист ва метавонист оқибатҳоро пешбинӣ намояд.

В.Д. Иванов мепиндорад, ки ҷинояти мазкур бо ду шакли гуноҳ содир мегардад¹².

Ангеза ва сабабҳои содиршавии ҷинояти мазкур ҳангоми муайян намудани намуд ва андозаи ҷазо ба назар гирифта намешавад. Аммо, дар вакти фардикунонии ҷазо ба инобат гирифта мешавад.

Субъекти ҷинояти мазкур шаҳси мукаллафи ҷисмонии муовифики моддаи 23 КҔ ҔТ ба синни 16-солагӣ расида ҳисобида мешавад.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокиаш, категорияи ҷинояти дар моддаи 217 КҔ ҔТ пешбинигардида дараҷаи начандон вазнин мебошад.

Вобаста аз оқибатҳои ба ҷамъият ҳавфноки руҳдода таркиби асосӣ, бо ҳолатҳои вазнинкунанда пешбинӣ шудааст. Ҳамчун ҳолати вазнинкунанда дар қисми дуюми модда ҳамин кирдор агар аз беэҳтиёти боиси марги инсон шуда бошад, пешбинӣ шудааст.

Қисми дуюми моддаи 217 КҔ ҔТ аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокияш ба категорияи начандон вазнин дохил мешавад.

Ҳамчун ҳолатҳои маҳсусан вазнинкунанда дар қисми сеюми модда дар намуди аз беэҳтиёти боиси марги ду ва зиёда ашхос гардида бошад, пешбинӣ шудааст.

Қисми сеюми моддаи 217 КҔ ҔТ аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокияш ба категорияи дараҷаи миёна дохил мешавад.

§ 4. Ҕиноятҳои дигари нақлиётӣ

Корношоям соҳтани воситаҳои нақлиёт ё роҳҳо

Корношоям соҳтани воситаҳои нақлиёт ё роҳҳо ҳамчун ҷиноят дар моддаи 214 КҔ ҔТ пешбинӣ гардидааст. Моддаи мазкур аз се қисм иборат мебошад.

¹² Иванов В.Д. Уголовное право. Особенная часть. Ростов н/Д, 2002. С. 338.

Корношоям сохтани воситаҳои нақлиёт ё роҳҳо дар моддаи 84 Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон соли 1961 ҳамчун чиноят пешбинӣ гардида буд.

Дар моддаи 84 Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон номи ин модда каме дигар буд, яъне зарар расонидан ба роҳҳои алоқа ва воситаҳои нақлиёт ном дошт ва аз як қисм иборат буд.

Моддаи 84 Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон ҳамон вақт чиноят эътироф мешуд, ки агар қасдан вайрон кардан ё зарар расонидан ба роҳҳои алоқа, иншооти он, поездҳо ё киштиҳо, воситаҳои алоқа ё сигналдигӣ, ки ба чаппа шудан ё гарӯ шудан ё дӯзори дигар ҳалокт шудани поезд, киштӣ ё ба вайрон гардидан кори мӯътадили нақлиёт ва алоқа сабаб шудааст ё сабаб шуда метавонист.

Тибқи муқаррароти диспозитсияи моддаи 214 КҶ ҶТ ҳароб кардан, осеб расонидан ё бо усулу воситаҳои дигар барои истифода корношоям гардонидани воситаҳои нақлиёт, роҳҳо, воситаҳои огоҳонӣ ё алоқа ё дигар таҷхизоти нақлиёт, ҳамчунин муҳосираи роҳҳои нақлиёт ҳамон вақт чиноят эътироф мешавад, ки агар ин кирдор аз беэҳтиётӣ ба саломатии ҷабрдида зарари вазнин ё миёна, ё зарар ба миқдори қалон расонида бошад.

Объекти асосии чиноят – муносибатҳои ҷамъиятии бо қонунгузории чиноятӣ ҳифзшаванде мебошанд, ки бехатарии ҳаракат ва ё истифодаи воситаҳои нақлиётро (ҳавой, обӣ, роҳи оҳан) таъмин мекунанд¹³.

Ба сифати объекти иловагии қисми якуми моддаи мазкур саломатӣ ва ба сифати объекти иловагии қисмҳои дуюм ва сеюми модда ҳаёти инсон баромад мекунад.

Ба сифати объекти факултативӣ дар моддаи тафсиршаванда моликияти шаҳси бегона баромад мекунад.

Предмети чиноят – воситаҳои нақлиёт, роҳҳо, воситаҳои огоҳонӣ ё алоқа ва ҳамчунин, дигар таҷхизоти нақлиёт мебошад.

Нақлиёт – соҳаи истеҳсолоти моддиест, ки қашонидани борҳо, мусоғирҳо ва бағочро амалий мегардонад¹⁴.

Мағҳуми «воситаҳои нақлиёт»-и дар моддаи мазкур омада дар шарҳи моддаи 211-и КҶ ҶТ дар боло оварда шудааст. Автомо-

¹³ См., например: Иванов В.Д. Уголовное право. Особенная часть. Ростов н/Д, 2002. С. 339; Уголовное право. Часть Общая и Особенная / под ред. А.И. Рарога. М., 2010. С. 567; Уголовное право. Общая и Особенная части / под ред. В.Ю. Малаховой. М., 2011. С. 616.

¹⁴ Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи нақлиёт» аз 29 ноябрисоли 2000, № 32 // Ахбори Мачлиси Олии Чумхурии Тоҷикистон. 2000. № 11. Мод. 507.

бил, трамвай ва дигар воситаҳои нақлиёти механикӣ предмети чинояти мазкур шуда наметавонанд.

Роҳҳо – ин дар воситаҳои нақлиёти роҳи оҳан, роҳи қатора бо релсҳо, дар хатҳои ҳавоӣ, фурӯдой, ва парвоз, чойҳои ҳавопаймо дар фурӯдгоҳ, хати бехатарӣ ва гайраҳо фаҳмида мешавад.

Воситаҳои оғоҳонӣ – ин воситаҳои маълумоти шартӣ-диҳанда, фармон, хабарбаронда, идоракунанда ва гайра мебошанд. Воситаҳои оғоҳонӣ метавонанд овозӣ, ишорагӣ, аломатӣ ва рӯшиноигӣ шаванд. Ба чунин воситаҳо семафорҳо: маякҳо, аломатои роҳӣ ва идоракунанда дохил мешаванд.

Воситаҳои алоқа – чунин воситаҳои техникие мебошанд, ки қабул ё фиристодани маълумот бо ёрии онҳо сурат мегирад. Алоқа метавонад ба воситаи телефон, телеграф, телекодӣ, факсӣ ва телевизионӣ сурат гирад. Аз рӯйи восита ва ҳудуди паҳншавӣ, алоқа ба алоқаи нокилий, алоқаи мавҷӣ, радиорелегӣ, кайҳонӣ, лазерӣ ва оптикаи тақсим мешавад.

Дар зери мағҳуми «таҷҳизоти нақлиёт» маҷмӯи механизмҳо, қисмҳои зарурии воситаҳои нақлиёт фаҳмида мешавад, ки барои истифодаи бехатаронаи роҳи оҳан, ҳавопаймоҳо заруранд.

Ҳамаи предметҳои дар боло номбаршуда, ки предмети чиноятро ташкил мекунанд, фақат фаъолияти ба онҳо хоси гуногунро иҷро карда, аз рӯйи як ҳусусияташон дар ин модда ҳамчун предмети чинояти баромад мекунанд. Ин ҳусусияти онҳо таъмини бехатарии фаъолияти воситаҳои нақлиёти роҳи оҳан, ҳавоӣ ва қишиҳои обӣ мебошанд. Механизму агрегатҳое, ки чунин ҳусусиятро надоранд, предмети чинояти мазкурро ташкил карда наметавонанд.

Ҳамчунин, механизму воситаҳо носозу вайрон, ки онҳоро аз рӯйи таъйиноташон истифода бурдан гайриимкон аст ё механизму воситаҳои эҳтиётӣ низ, предмети чинояти мазкур шуда наметавонанд.

Предмети чинояти мазкур сарчашмаи пайдошавии ҳавфи қалон мебошад ё ба системаи таъмини фаъолияти мұлтадили чунин сарчашмаҳо дохил шуда метавонанд.

Ҳолати дигари маҳсуси ин предметҳо ҳолати ҳуқуқии онҳо мебошад. Аломати ҳуқуқӣ фаъолияти мұлтадили кории ин механизму воситаҳо мебошанд, ки аз тарафи санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ ба низом дароварда мешавад.

Предмету воситаҳои номбаршуда ҳамон вақт предмети чинояти мазкур мешаванд, ки онҳо ҳам ҳусусияти якум таъмини бехатарии

рии истифодай воситаҳои нақлиёт ва ҳам хусусиятҳои хукуқӣ дошта бошанд¹⁵.

Тарафи объективии чиноятро кирдорҳои зерин ташкил медиҳанд:

– кирдори ба ҷамъият ҳавғнок (ҳароб кардан, осеб расонидан ё бо усули воситаҳои дигар корношоям гардонидани огоҳонӣ ё алоқа ва дигар таҷхизоти нақлиёт, ҳамчунин муҳосираи роҳҳо);

– оқибатҳои ба ҷамъият ҳавғнок (ба саломатии одамон расонидани зарари вазнин ё миёна ё расонидани зарар ба миқдори қалон;

– алоқаи сабабӣ (байни кирдорҳои ба ҷамъият ҳавғноки содиршуда ва оқибатҳои ба ҷамъият ҳавғноки дар қонун пешбинигардида).

Ҳароб кардан – ин пурра несту нобуд ва вайрон кардани воситаҳое мебошад, ки дар натиҷа истифодай онҳо аз рӯйи таъйинатшон ғайриимкон мегардад. Ҳароб кардани предметҳои номбаршуда маънои онро дорад, ки барқарор кардани онҳо ғайриимкон мебошад ё аз нуқтаи назари иқтисодӣ қобили мақсад намебошад.

Осеб расонидан – ин қисман аз кор баровардани предметҳои ин таркиби чиноятро ташкилкунанда мебошанд, ки барқарор кардани онҳо имконият дорад.

Бо усулу воситаҳои огоҳонӣ ё алоқа ва дигар таҷхизоти нақлиёт - ин аз кор муваққатан баровардани онҳо мебошанд, ки фаъолияти таъмини бехатарии воситаҳои нақлиётро иҷро карда наметавонад.

Дар зери ин кирдор ҳамчунин ҳаракатҳои паҳншудатарини ба роҳи оҳан партофтани предметҳои гуногун ба монанди симҷуб, санг, дарахт, бетон ва ғайраҳо фаҳмида мешавад, ки истифодай беҳатаронаи роҳи оҳанро ғайриимкон мегардонанд.

Муҳосираи роҳҳои нақлиёт – маънои онро дорад, ки аз тарафи гунаҳгор як қисми системаи таъминоти бехатарии воситаҳои нақлиёти роҳи оҳан ё ҳавой фаъолияташ маҳдуд карда мешавад ё аз кор бароварда мешавад. Масалан, роҳи оҳан ё роҳи парвоз ё фурӯд омадани ҳавопаймо маҳкам карда мешавад.

Таркиби чинояти мазкур моддӣ буда, аз лаҳзаи фаро расидани яке аз оқибатҳои дар диспозитсияи модда пешбинишуда дар намуди аз беэҳтиёти расонидани зарари вазнин ё миёна ё зарар ба миқдори қалон хотимаёфта ҳисоб мешавад.

¹⁵ Тафсир ба КҶ ҶТ // Зери таҳрири Шарипов Ҳ.Ҳ. Душанбе: «ГЛОБУС», 2006. С. 547.

Зарари калон – категорияи моддӣ буда, таҳти он ҳаминро бояд фаҳмид, ки зарари бевоситаи моддӣ дар шакли нобудсозӣ ё корношоям кардани воситаҳои нақлиёт, нобуд сохтани ё зарар овардан ба иншоотҳо, ифлос намудани хушкӣ ва воситаҳои обӣ, дуру дароз гирифтани пешниҳои нақлиёт ва г.

Мавҷуд будани алӯқаи сабабӣ дар байни кирдор ва оқибатҳои нишон додашуда баҳои ҳаҳикии чиноятро муайян месозад. Муқаррар намудан зарур аст, ки ҳароб кардан, осеб расонидан ё ба ҳолати азкормонӣ расонидани воситаи нақлиёт, роҳҳо, воситаҳои огоҳкуни ё таҷхизоти нақлиётин дигар, баробар бо бастани ҳароати нақлиёт ба оқибатҳои пешбининамуда расонида бошад.

Тарафи субъективии чиноят – муносибати шахси гунахгор нисбати оқибатҳои ба ҷамъият ҳавғонок бо гуноҳ дар шакли беҳҳтиётӣ ифода меёбад. Беҳҳтиётӣ дар ин таркиби чиноят метавонад, ҳам дар шакли ҳудбоварӣ бошад ва ҳам дар шакли бепарвой.

Дар ҳолати ҳудбоварӣ шаҳс имконияти фаро расидани оқибати барои ҷамъият ҳавғонии корношоям сохтани воситаҳои нақлиёт ё роҳҳоро пешбинӣ карда, вале бе асосҳои кофӣ ба он бовар кардааст, ки оқибатҳоро бартараф менамояд.

Дар ҳолати бепарвой бошад, шаҳс имконияти фаро расидани оқибати барои ҷамъият ҳавғонии корношоям сохтани воситаҳои нақлиёт ё роҳҳоро пешбинӣ намекунад, ҳол он, ки дар сурати бодикӯзӣ ва дурандешии зарурӣ мебоист ва метавонист оқибатҳоро пешбинӣ намояд.

И.М. Тяжкова корношоям сохтани воситаҳои нақлиёт ё роҳҳоро чун чинояте, ки бо ду шакли гуноҳ содир мегардад ва ин чиноятро чинояти қасдона мешуморад¹⁶.

Ангеза ва сабабҳои содиршавии чинояти мазкур ҳангоми муайян намудани намуд ва андозаи ҷазо ба назар гирифта намешавад. Аммо, дар вакти фардиқунонии ҷазо ба инобат гирифта мешавад.

Дар ҳолатҳое, ки агар шаҳс кирдорҳои пешбининамудаи моддаи 214 КҶ ҶТ ро бо мақсади ноустувор сохтани амнияти иқтисодӣ ва иқтидори мудофиавии Ҷумҳурии Тоҷикистон содир намояд, онро кирдори шаҳси содирнамудаи чиноят бо моддаи 309 КҶ ҶТ (таҳрибкорӣ) бандубаст карда мешавад.

Субъекти чинояти мазкур мувоғики қисми 2 моддаи 23 КҶ ҶТ, шаҳси воқеии мукаллафи ба синни 14-сола расида мебошад.

¹⁶ Тяжкова И.М. Неосторожные преступления с использованием источников повышенной опасности. СПб., 2002. С. 263.

Аз рўйи дарақаи ба чамъият хавфнокиаш, категорияи чинояти дар моддаи 214 КЧ ҶТ пешбинигардида дарақаи начандон вазнин мебошад.

Вобаста аз оқибатҳои ба чамъият хавфноки руҳдода таркиби асосӣ, бо ҳолатҳои вазнинкунанда пешбинӣ шудааст. Ҳамчун ҳолати вазнинкунанда дар қисми дуюми модда ҳамин кирдор агар аз беэҳтиёти боиси марги инсон шуда бошад, пешбинӣ шудааст.

Қисми дуюми моддаи 214 КЧ ҶТ аз рўйи дарақаи ба чамъият хавфнокияш ба категорияи начандон вазнин дохил мешавад.

Ҳамчун ҳолатҳои маҳсусан вазникунанда дар қисми сеюми модда дар намуди аз беэҳтиёти боиси марги ду ва зиёда ашхос гардида бошад, пешбинӣ шудааст.

Қисми сеюми моддаи 214 КЧ ҶТ аз рўйи дарақаи ба чамъият хавфнокияш ба категорияи дарақаи миёна дохил мешавад.

Таркиби чинояти мазкур аз таркиби чинояти дар моддаи 256 КЧ ҶТ - қасдан несту нобуд ё вайрон кардани амволи гайр бо предмети таҷовусашон фарқ мекунанд. Несту нобуд ё вайрон кардани воситаҳое, ки ба нақлиёт таъаллук доранду лекин фаъолияташон бо таъмини бехатарии воситаҳои нақлиёт алоқаманд намебошанд, ҳамчун чиноят ба муқобили моликият баҳо дода мешаванд. Воситаҳою механизмҳое, ки ҳароб ё ба онҳо осеб расонида шудааст, дар ҳама ҳолат маълум кардан лозим аст, ки бевосита воситаю механизмҳои корношоямшуда ё осебдида дар таъмини бехатарии воситаҳои нақлиёт нақши ҳалкунанда мебозанд ё не, яъне ин механизму воситаҳо дар системаи таъминкунандай бехатарии воситаҳои нақлиёт иштирок мекунанд ё не? Муайян кардани ин масъала аҳаммияти калони амаливу назариявӣ дорад. Вобаста аз ҳалли ин масъала вучуд доштани чинояти нақлиётӣ ё чиноят ба муқобили моликият муайян карда мешавад.

Ғайриқонунӣ дар нақлиёти ҳавоӣ бо худ бурдани моддаҳои тарканда ё зуддаргиранда

Ғайриқонунӣ дар нақлиёти ҳавоӣ бо худ бурдани моддаҳои тарканда ё зуддаргиранда ҳамчун чиноят дар моддаи 215 КЧ ҶТ муқаррар гардидааст. Ин модда аз ду қисм иборат мебошад.

Муқаррароти диспозитсияи моддаи 215 КЧ ҶТ аломатҳои чинояти ғайриқонунӣ дар нақлиёти ҳавоӣ бо худ бурдани моддаҳои тарканда ё зуддаргирандоро чунин муқаррар намудааст: ғайриқонунӣ дар киштии ҳавоӣ бо худ бурдани моддаҳои тарканда ё зуддаргиранда.

Объекти асосии чиноят – муносибатҳои бо қонунгузории чинояти ҳифзшаванде мебошанд, ки бехатарии фаъолияти нақлиёти ҳавой ва ё бехатарии ҳаракати нақлиёти ҳавоиро таъмин мекунанд.

Ба сифати объекти иловагии чинояти тафсиршаванда ҳаёт ва саломатии инсон баромад мекунад.

Ба сифати объекти факултативӣ дар моддаи тафсиршаванда моликияти шахси бегона баромад мекунад.

Яъне, ҳангоми дар нақлиёти ҳавой гайриқонунӣ бо худ бурдани моддаҳои тарканда ё зуддаргиранда мумкин аст, ба ҳаёт, саломатии мусофирон ва моликияташон зарари калон ворид гардад.

Предмети чинояти мазкур – моддаҳои тарканда ё зуддаргиранда мебошад.

Моддаҳои тарканда – ин чунин якҷоягии химиявӣ ё омехтаҳои химиявию механикӣ мебошанд, ки қобилияти дар муддати кӯтоҳ ҳудпаҳншавӣ ва табдилёбии химиявӣ дошта, ки аз худ энергияни зиёди кинетикӣ хориҷ карда, бавуҷудоваранда фаҳмида мешавад. Ин моддаҳо, пеш аз ҳама, симоб, тротил, борут, динамит, омехтаи водород бо ҳавои таркибаш бойшуда (кислород) омехтаи метан бо ҳаво ва гайраҳо мебошанд.

Моддаҳои зуддаргиранда – ин чунин моддаҳои химиявие мебошанд, ки дар натиҷаи якҷояшавии об бо ҳаво ё дар натиҷаи таъсири дигар омилҳо қобилияти зудоташгириро дошта фаҳмида мешавад. Ҳамчунин моддаҳо, ки ҳарорати пасти оташгириро соҳиб мебошанд. Ин моддаҳо, пеш аз ҳама, салърка, селитра, бензин, спирт, эфир, керосин, фосфор ва гайраҳо мебошанд.

Ин моддаҳои номбаршуда манбаҳои ҳавфи зиёд доранд. Аз ин нуқтаи назар, гайриқонунӣ бурдани чунин моддаҳои номбаршуда дар нақлиёти ҳавой чиноят эътироф шуда, дар қонуни чинояти Ҷумхурии Тоҷикистон ҷавобгарӣ оид ба он пешбинӣ шудааст.

Тарафи объективии чиноят аз ҳаракатҳои фаъолона иборатанд, яъне гайриқонунӣ дар нақлиёти ҳавой бо худ бурдани моддаҳои тарканда ва ё зуддаргиранда.

Таркиби қисми якуми ин модда расмӣ буда, аз лаҳзai гайриқонунӣ дар нақлиётӣ ҳавой бо худ бурдани моддаҳои тарканда ё зуддаргиранда хотимаёfta ҳисобида мешавад.

Таркиби қисми дуюми ин модда ҳусусияти моддӣ дорад, яъне агар ҳангоми гайриқонунӣ дар нақлиёти ҳавой бо худ бурдани моддаҳои тарканда ва ё зуддаргиранда аз беэҳтиёти боиси оқибатҳои вазнин гардида бошад, баъд чиноят бо қисми 2 моддаи 215 КЧ ҶТ бандубаст карда мешавад.

Дар зери мафхуми «оқибатҳои вазнин» ба вучуд омадани садама ва дар натиҷа расонидани зарари вазнин ё миёна ба саломатии одамон, вайрон ё несту нобуд гардидани амволи бегона фаҳмида мешавад.

Тарафи субъективии чинояти мазкур бо гуноҳ дар шакли қасд содир карда мешавад. Яъне, гунахгор ба ҷамъият ҳавфнок будани ҳаракати худро дарк карда (ғайриқонунӣ дар нақлиёти ҳавой бо худ бурдани моддаҳои тарканда ва зуд даргиранда), имконият ё ногузиири фаро расидани оқибати ба ҷамъият ҳавфнокро пешбинӣ намуда (боиси рӯй додани оқибатҳои вазнин), ҳоҳони фаро расидани оқибат мебошад.

Субъекти чинояти тафсиршавандаш шахси мукаллафи ҷисмонии ба синни 16 сола расида ба ҳисоб меравад.

Аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокиаш, категорияи чинояти дар моддаи 215 КҶ ҶТ пешбинигардида, миёна мебошад.

Вобаста аз оқибатҳои ба ҷамъият ҳавфноки руҳдода, таркиби асосӣ бо ҳолатҳои вазнинкунанда пешбинӣ шудааст. Ҳамчун ҳолати вазнинкунанда дар қисми дуюми модда ҳамин кирдор агар боиси рӯй додани оқибатҳои вазнин гардида бошад, пешбинӣ шудааст.

Қисми дуюми моддаи 215 КҶ ҶТ аз рӯйи дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокияш ба категорияи вазнин дохил мешавад.



А М Р И
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

I. В связи с принятием нового Уголовного кодекса Республики Таджикистан и для разработки комментарий к Уголовному кодексу Республики Таджикистан создать рабочую группу в составе:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Салихов М.С. | - Руководитель исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан – руководитель рабочей группы. |
| 2. Юсупова С.О. | - Проректор и заведующая кафедрой Уголовного права и процесса Налогово-правового института, кандидат юридических наук – руководитель редакционной коллегии. |
| 3. Шарипов С.Ш. | - Генеральный прокурор Республики Таджикистан, доктор юридических наук – член редакционной коллегии. |
| 4. Бабаджанов И.Х. | - Старший советник Президента Республики Таджикистан – член редакционной коллегии. |
| 5. Шарипов Т. | - Заместитель декана Юридического факультета Национального университета, кандидат юридических наук – член редакционной коллегии. |
| 6. Солнев К.Х. | - Начальник кафедры уголовного права Высшей школы Министерства внутренних дел Республики Таджикистан – член редакционной коллегии. |

- 7. Ашурев М.К. - Председатель Комитета Маджлиси Оли Республики Таджикистан
- 8. Шоев Ш.Т. - Первый заместитель Министра юстиции Республики Таджикистан.
- 9. Зониров Ш.Ю. - Советник Президента Республики Таджикистан.
- 10. Салимов Ю.С. - Заместитель Председателя Верховного Суда, Председатель военной коллегии Верховного Суда Республики Таджикистан.
- 11. Рахимов Р.Х. - Заместитель Начальника УБЭП Министерства внутренних дел Республики Таджикистан.
- 12. Салимов Ш.О. - Прокурор города Душанбе.
- 13. Шафиков М. - Начальник следственного управления Министерства безопасности Республики Таджикистан.
- 14. Кабакова Л.А. - Судья Верховного Суда Республики Таджикистан.

Президент
Республики Таджикистан

Э.Рахмонов

г. Душанбе
13 июля 1998 года
№ РП-662

МУНДАРИЧА

БОБИ ХХIV. МАФХУМ, НИЗОМ ВА АҲАММИЯТИ ҚИСМИ МАХСУСИ ҲУҚУҚИ ЧИНОЯТИИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

§ 1. Мафхум, низом ва аҳаммияти Қисми маҳсуси ҳуқуқи чиноятии Чумхурии Тоҷикистон	6
§ 2. Бандубасти чиноят	12

БОБИ ХХV. ЧИНОЯТҲО БА МУҶОБИЛИ ҲАЁТ ВА САЛОМАТӢ

§ 1. Тавсифи умумии чиноятҳо ба муҷобили шахсият	33
§ 2. Мафхум ва намудҳои чиноятҳо ба муҷобили ҳаёт	35
2.1. Одамкушӣ оддӣ	40
2.2. Одамкушӣ бо ҳолатҳои вазнинкӯнанда	45
2.3. Одамкушӣ бо ҳолатҳои сабуккӯнанда	63
2.4. Дигар намуди чиноятҳо ба муҷобили ҳаёт	72
§ 3. Тавсифи умумии чиноятҳо ба муҷобили саломатӣ	78
3.1. Кирдорхое, ки ба саломатии шахси дигар дараҷаҳои гуногун зарарро мерасонанд	84
3.2. Лату кӯб ва азобу укубат	129
3.3. Кирдорхое, ки ба зӯрӣ вобаста нестанд, вале саломатии шахси дигарро дар хатар мегузоранд	134
3.4. Кирдорхое, ки ҳаёт ва саломатии шахси дигарро дар хатар мегузоранд	147

БОБИ ХХVI. ЧИНОЯТҲО БА МУ҆БИЛИ ОЗОДӢ, ОБРӯ ВА Э҆ТЬИБОРИ ШАҲС

§ 1. Тавсифи умумии чиноятҳо ба муҷобили озодӣ, обрӯ ва эътибори шаҳс	203
§ 2. Чиноятҳо ба муҷобили озодии шаҳс	206
§ 3. Чиноятҳо ба муҷобили обрӯ ва эътибори шаҳс	258

БОБИ ХХVII. ЧИНОЯТҲО БА МУ҆БИЛИ ОЗОДИИ ЧИНСӢ ВА ДАХЛНОПАЗИРИИ ЧИНСӢ

§ 1. Тавсифи умумии чиноятҳо ба муҷобили озодии чинсӣ ва даҳлнопазирии чинсӣ	267
§ 2. Тавсифи ҳуқуқии чиноятии чиноятҳо ба муҷобили озодии чинсӣ	273
§ 3. Тавсифи ҳуқуқии чиноятии чиноятҳо ба муҷобили даҳлнопазирии чинсӣ	294

БОБИ XXVIII. ЧИНОЯТХО БА МУҚОБИЛИ ҲУҚУҚ ВА ОЗОДИҲОИ КОНСТИТУТСИОНИИ ИНСОН ВА ШАҲРВАНД

§ 1. Мафҳум ва тавсифи умумии чиноятҳо ба муқобили ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд	308
§ 2. Чиноятҳо ба муқобили ҳуқуқ ва озодиҳои шахсии инсон ва шаҳрванд	313
§ 3. Чиноятҳо ба муқобили ҳуқуқ ва озодиҳои сиёсии инсон ва шаҳрванд	341
§ 4. Чиноятҳо ба муқобили ҳуқуқ ва озодиҳои иҷтимоӣ- иқтисодии инсон ва шаҳрванд	371

БОБИ XXIX. ЧИНОЯТХО БА МУҚОБИЛИ ОИЛА ВА НОБОЛИФОН

§ 1. Тавсифи умумии чиноятҳо ба муқобили оила ва ноболифон	393
§ 2. Чиноятҳо ба муқобили оила.....	406
§ 3. Чиноятҳо ба муқобили ноболифон	429

БОБИ XXX. ЧИНОЯТХО БА МУҚОБИЛИ АМНИЯТИ ЧАМЬИЯТИ

§ 1. Тавсифи умумии чиноятҳо ба муқобили амнияти чамъияти	459
§ 2. Чиноятҳо ба муқобили асосҳои амнияти чамъияти.....	462
§ 3. Чиноятҳо ба муқобили амнияти чамъияти, ки бо вайрон кардани қоида маҳсуси бехатарӣ алоқаманданд.....	501
§ 4. Чиноятҳо ба муқобили амнияти чамъияти, ки бо вайрон кардани қоидаҳои муносибат кардан бо предметҳои хатари умутидошта алоқаманданд	506

БОБИ XXXI. ЧИНОЯТХО БА МУҚОБИЛИ САЛОМАТИИ АҲОЛӢ

§ 1. Тавсифи умумии чиноятҳо ба муқобили саломатии аҳолӣ .	534
§ 2. Чиноятҳое, ки бо гардиши гайриқонунии воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳаммонанди (аналоги) онҳо, прекурсорҳо, моддаҳои сахттаъсир ё захрнок ва парвариши гайриқонунии зироатҳои дорони моддаҳои нашъадори кишташон манъшуда алоқаманд мебошанд	538
§ 3. Дигар чиноятҳое, ки ба муқобили саломатии аҳолӣ равона гардидаанд	565

БОБИ XXXII. ЧИНОЯТХО БА МУҚОБИЛИ БЕХАТАРИИ ҲАРАКАТ ВА ИСТИФОДАИ НАҚЛИЁТ	
§ 1. Тавсифи умумии чиноятҳо ба муқобили бехатарии харакат ва истифодаи нақлиёт	576
§ 2. Чиноятҳои бевосита ба вайрон кардани қоидаҳои бехатарии ҳаракат ва истифодаи нақлиёт алоқамандбуда..	589
§ 3. Чиноятҳои бевосита бо вайрон кардани қоидаҳои бехатарии ҳаракат ва истифодаи нақлиёт вобастанабуда...	620
§ 4. Чиноятҳои дигари нақлиётӣ.....	627

ҲУҚУҚИ ЧИНОЯТӢ

ҚИСМИ МАХСУС

КИТОБИ ДАРСӢ

Чилди II

Мусаҳхех: Самиъзода Б.С.

Хурӯфчинон: Валиёр Н., Лангаризода М.Л.,

Чононаи З., Наҷмиддинов Ҳ.Қ.

Ба чоп 16.11.2023 иҷозат дода шуд.

Андозаи 90x60 $\frac{1}{16}$. Когази оғсет. Чопи оғсет.

Гарнитураи Times New Roman Tj. Ҷузъи чопии шартӣ 40.

Теъдоди нашр 500 нусха.

Дар ҶСП «Нашриёти мусор» ба табъ расидааст.
Чумхурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Зарнисор, 3.
Тел.: (+992 44) 600-35-52
E-mail: info@nmuosir.tj